



КИТОБИ МУКАДЛАС

АХДИ НАВ



КИТОБИ МУҚАДДАС

АҲДИ НАВ

Тарчумай маънӣ ва оммафахм



Донишкадаи тарчумай Китоби Муқаддас
2021

Китоби Муқаддас

Аҳди Нав

Тарҷумаи маънӣ ва оммафахм

Нусхаҳои электронии тарҷумаҳои Китоби Муқаддас ба забони тоҷикиро метавонед дар сайти Донишкадаи тарҷумаи Китоби Муқаддас пайдо кунед:
<http://ibt.org.ru/ru/media?id=TJK>



Харитаҳо:
«Шоҳаншоҳии Рум»
© Lion Hudson PLC, 2004

«Фаластин ва заминҳои атрофи он дар замони Исои Масех»,
«Уршалим дар замони Исои Масех»
© UBS, 1999

«Сафари аввалини Павлус барои паҳн намудани хушхабар»,
«Сафари дуюми Павлус барои паҳн намудани хушхабар»,
«Сафари сеюми Павлус барои паҳн намудани хушхабар» ва
«Ба Рум оварда шудани Павлус»
© UBS, 1994

Суратҳо:
«Нақшай маъбади сохтаи шоҳ Хиродус дар замони Исои Масех»,
«Маъбади сохтаи шоҳ Хиродус дар замони Исои Масех»
Horace Knowles © The British & Foreign Bible Society, 1954, 1967, 1972

ISBN 978-5-93943-294-8

© Тарҷума, сарсухан, лугат, пешгуфтторҳо: Бунёди «Калом», 2021

Мундариҷа

Сарсухан	7
Оятхое, ки дар ҳаёти ҳаррӯза	
мадад мерасонанд	10
Хушхабари Матто	13
Хушхабари Маркус	98
Хушхабари Луқо	151
Хушхабари Юҳанно	237
Корномай Фиристодагон	300
Номаи Яъкуб	380
Номаи якуми Петрус	390
Номаи дуюми Петрус	401
Номаи якуми Юҳанно	408
Номаи дуюми Юҳанно	418
Номаи сеюми Юҳанно	420
Номаи Яҳудо	422
Нома ба Румиён	426
Номаи якум ба Қуринтиён	465
Номаи дуюм ба Қуринтиён	501
Нома ба Ғалотиён	525
Нома ба Эфесусиён	540
Нома ба Филиппиён	553

Нома ба Кулассиён	562
Номаи якум ба Тасолуникиён	572
Номаи дуюм ба Тасолуникиён	580
Номаи якум ба Тимотиос	585
Номаи дуюм ба Тимотиос	595
Нома ба Титус	603
Нома ба Филемун	608
Нома ба Ибриён (яхудиён)	611
Ошкорсозӣ	642
Лугат	680
Суратҳо	689
Харитаҳо	697

Сарсухан

Хонандагони гиромй! Китобе, ки дар даст доред, яъне Аҳди Нави Китоби Муқаддас таърихи Исои Масех ва имондорони аввалине мебошад, ки барои пайравӣ ба Исои Масех ва таълимоти Ӯ якчоя чамъ мешуданд. Ин воқеаҳо тақрибан ду ҳазор сол пеш дар Шарқи Наздик ва кишварҳои гирди баҳри Миёназамин (кишварҳои имрӯзai Истроил, Фаластин, Урдун, Лубон, Сурия, Туркия, Кипр, Юнон, Малта ва Италия) рӯй додаанд.

Пешгӯйихо дар бораи Исои Масех

Исои Масех тақрибан ду ҳазор сол пеш дар замини Истроил зиндагӣ кардааст. Ӯ аз насли ҳазрати Иброҳим, шоҳ Довуд ва дигар пайғамбарон буд. Таваллуд, хаёт ва хизмати Ӯ иҷрошавии чандин пешгӯйихои пайғамбарон буд. Китобҳои муқаддаси Таврот, Забур ва Китоби Пайғамбарон, ки чандин асрҳо пеш аз таваллуди Исои Масех навишта шуда буданд, омадани Ӯро пешгӯйӣ кардаанд. Бояд гуфт, ки Масех на насаби Исо, балки унвони Ӯ буд. «Масех» аз калимаи ибрии ғиরӣ Машиҳа гирифта шуда, маънояш «таъиншуда» ё «интихобшуда» аст. Ин унвон маънои онро дорад, ки Исо Интихобшудаи маҳсуси Худо буда, барои иҷро кардани хости Худо, қурбон шудан барои гуноҳҳои одамон ва ба назди Худо овардани онҳо омада буд.

Китобҳои Аҳди Нав

Аҳди Нави Китоби Муқаддас аз якчанд китобҳо иборат аст, ки муаллифони гуногун дорад, лекин ҳамзамон ҳамаашон бо

якдигар ҳамфир ҳастанд. Худо ба ҳар яке аз ин муаллифон илҳом бахшидааст, ки суханони Ӯро бинависанд. (2-юм Тимотиос 3:16 «Тамоми навиштаот аз нафаси Худо баромадааст»).

Чор китоби аввал Матто, Марқус, Луқо ва Юҳанно дар бораи ҳаёт, таълимот ва азобҳои Исои Масех аз нуқтаи назари шоҳидони аслий нақл мекунанд.

Китоби навбатӣ Корномаи Фиристодагон дар бораи он нақл мекунад, ки чӣ гуна одамон ба Масех, яъне Таъйиншудаи Худо будани Исо имон оварданд, чӣ гуна онҳо якҷоя ҳамчун ҷамоати имондорон ҷамъ мешуданд ва чӣ гуна ҷамоати имондорон дар мамлакатҳои гуногун пайдо шуда, шуморааш меафзуд.

Баъд аз Корномаи Фиристодагон мактубҳо меоянд. Ин мактубҳоро баъзе аз фиристодагони Масех ба ҷамоатҳои гуногуни имондорон ва шахсони алоҳида фиристодаанд. Аксарияти ин мактубҳоро Павлус навиштааст, лекин Петрус, Яъқуб, Юҳанно ва Яхудо низ ба қатори мактубнависон доҳил мешаванд. Мактубҳо дар бораи Худо, Исои Масех, гуноҳи мо ва ба воситаи қурбонии Исо барқарор шудани муносабати одамон бо Худо таълимоти бисёр муҳимро дар бар мегиранд. Инчунин дар мактубҳо нишон дода шудааст, ки чӣ гуна шаҳс метавонад дар пеши Худо ҳаёти ахлоқӣ ва дуруст дошта бошад.

Китоби охирини Аҳди Нав китоби Ошкорсозӣ аст, ки дар бораи оянда мебошад. Ин китоб ба мо нақл мекунад, ки чӣ гуна Исои Масех дар оянда бармегардад, чӣ тавр Худо одамони бадро ҷазои абадӣ медиҳад ва чӣ гуна онҳоеро, ки ба Исои Масех имон оварданд, мукофоти абадӣ медиҳад ва чӣ гуна осмон ва замини нав меофарад.

Матнҳои қадими Аҳди Нав ва тарҷумаи мазкур ба забони тоҷикӣ

Матни аслии Аҳди Нав ба забони юнонӣ навишта шуда буд, ки забони байналмиллалии ҳамон давра хисоб мешуд. Китобҳои Аҳди Нав дар асри 1-ум навишта шуда буданд, яъне даҳ ё шаст сол баъд аз ҳаёти заминии Исои Масех муаллифони

аслӣ китобҳояшонро дар лӯлапечҳо дастнавис карда буданд. Бо гузашти вақт лӯлапечҳо нусхабардорӣ мешуданд. То имрӯз ҳазорҳо дастнависҳо онҳо дар осорхонаю китобхонаҳо ва донишгоҳҳои ҷаҳон нигаҳдорӣ мешаванд. Аз ин рӯ мо боварӣ дорем, ки ин дастнависҳо дар бораи Исои Масеҳ ва ҷамоати аввалини имондорон сабти дақиқ мебошанд. Тарҷумаи мазкур ба забони тоҷикӣ, ки дар дасти шумост, бо матнҳои қадими юнонӣ муқоиса ва тафтиш карда шудаанд. Ин тарҷумаро ғурӯҳи нависандагон ва забоншиносони тоҷик, коршиносони байналмиллалии илоҳиётшиносӣ ва донандагони забони юнонӣ дар давоми тақрибан бист сол тарҷума кардаанд.

Дастаи тарҷумонони Аҳди Нави Китоби Муқаддас

Оятхое, ки дар ҳаёти ҳаррӯза мадад мерасонанд

Дар хурсандӣ

Эфесусиён 5:19-20

Ҳангоми бо хатар рӯ ба рӯ шудан

Румиён 8:35-39

Ҳангоми азобу душворӣ

Матто 11:28

Луқо 22:41-44

Яъқуб 1:2-4

Румиён 12:12

2-юм Қуринтиён 12:9-10

Ҳангоми беморӣ

Марқус 1:40-41

Яъқуб 5:14-15

2-юм Қуринтиён 4:16-18

Ҳангоми суст шудани имон

Ибриён 10:23

Матто 8:23-27

Матто 14:25-31

Марқус 9:21-24

Луқо 22:31-32

Юҳанно 14:27

2-юм Тимотиос 2:11-13

Ибриён 11:1-2, 6

Ибриён 12:2

Хангоми хавотирӣ

Луқо 12:22-31

1-ум Петрус 5:6-7

Ҳангоме ки худро айбдор ҳис мекунед

1-ум Юҳанно 1:8-9

2-юм Қуринтиён 7:10

Ҳангоме ки худро заиф ва бекувват ҳис мекунед

Румиён 8:26-27

2-юм Қуринтиён 4:7

2-юм Қуринтиён 12:9-10

Филиппиён 4:13

Ибриён 4:14-16

Ҳангоми ноумедӣ

Румиён 8:36-39

Дар вақти ғаму андӯх

Ошкорсозӣ 21:4

1-ум Тасолуничиён 4:13-14

Ҳангоми ташнаи ҳақиқату адолат будан

Матто 5:6

Ҳангоми қабул кардани ягон қарор

Румиён 12:1-2

Ҳангоми ба тасаллӣ ва рӯҳбаландкунӣ ниёз доштан

Матто 5:4

2-юм Қуринтиён 1:3-5

Ошкорсозӣ 21:3-4

Ҳангоме ки ба оянда умед бастан лозим аст

1-ум Петрус 1:3-9

2-юм Қуринтиён 1:21-22

Филиппиён 1:6

Хангоми мұхточи хираду хикмат будан

Яңқуб 1:5

Яңқуб 3:13-18

Хангоми бо одатхой бад мубориза бурдан

Галотиён 5:16, 22-23

Әфесусиён 4:22-24

Хангоме ки васваса мешавед

I-ум Куриныш 10:13

Матто 4:1-11

Яңқуб 1:12-15

Яңқуб 4:7

I-ум Юханно 2:15-17

Дар лаҳзахое, ки дил ором нест

Юханно 14:27

Матто 6:25-34

Филиппиён 4:6-7

Вақте ки ҳама чиз хуб аст

I-ум Тасолуникиш 5:16-18

Вақте ки дар бораи пул фикр мекунед

Матто 6:24

Матто 19:16-30

Луқо 12:15-21

Луқо 16:9-13

I-ум Тимотиос 6:7-10, 17-19

Вақте ки дар бораи коратон фикр мекунед

Әфесусиён 6:7-8

Әфесусиён 4:28

Әфесусиён 6:5-9

ХУШХАБАРИ МАТТО

Пешгүфтор

Воқеаҳои ин китоб дар асри якуми милодӣ дар вилоятҳои Яхудия, Сомария ва Ҷалил (Исройл ва Фаластини хозира) рӯй додаанд. Яхудиён насли пайғамбар Иброҳим буданд ва чанд аср пеш аз ин онҳо давлати мустақил доштанд. Вале дар асри якум сарзамини Яхудия дар зери итоати шоҳаншоҳии Рум буд. Дар он вакът яхудиён аз рӯйи пешгӯйҳои қадим интизами Масех, яъне Таъяншудаи Худо буданд. Ӯ бояд аз насли шоҳ Довуд меомад. Онҳо умед доштанд, ки Масех онҳоро аз зери итоати румиён раҳо мекунад.

Муаллифи ин китоб Матто, яке аз дувоздаҳ шогирдони Исои Масех мебошад, ки ҳаёт ва фаъолияти устоди худро ҳамчун шоҳиди зинда рӯйи варақ овардааст. Ӯ аз Рӯҳи Худо илҳом гирифта, ин китобро дар нимаи дуюми асри якум навиштааст, то нишон дихад, ки Исои Масех, дар ҳақиқат, ҳамон Таъяншудаи Худо аст. Муаллиф аз китобҳои пайғамбарони гузашта чанд иқтибос оварда, исбот кардааст, ки дар ҳаёти Исои Масех пешгӯйҳо ба амал омадаанд.

Исои Масех дар таълимоташ ибораи «Подшоҳии Худо»-ро бисёр истифода бурдааст. «Подшоҳии Худо» ин муносибат байни Худо ва ҳалқи Ӯ мебошад ва дар он Худо ба шоҳ монанд карда шудааст. Зоро Ӯ ҳалқашро муҳофизат мекунад ва ҳамаи эҳтиёҷоташонро бартараф намуда, онҳоро роҳнамоӣ мекунад. Ҳалқи Подшоҳии Худо онҳое хастанд, ки ба Ӯ такя мекунанду

гуфтахояшро ичро менамоянд. Дар хар чое, ки одамон Худоро хамчун Подшохи худ мешиносанд, Подшохий Худо дар он чо аст.

Таълимоти Исо дар хамай давру замонҳо на фақат ба яҳудиён, балки ба тамоми ҳалқҳои дигар даҳл дорад. Ӯ дар бораи бисёр мавзӯъҳои ҳаётӣ, масалан, ҷангӯ чидол, пул, талоқ, садақа ва рӯза сухан гуфтааст. Инчунин, Масех муъҷизаҳо бузург нишон медод ва беморонро шифо мебахшид. Бобҳои оҳири китоби Матто марғ ва аз мурдагон зинда шудани Масехро тасвир меқунанд. Ӯ Худ гуфтааст, ки мақсади асосии омадани Ӯ ин буд: «Ман омадаам, ки ба дигарон ҳизмат кунам ва барои нарҳи начоти бисёр одамонро супоридан ҷонамро фидо кунам» (20:28).

Аҷдодони Исои Масех

1 ¹Аҷдодони Исои Масех, ки аз насли шоҳ Довуд ва аз насли Иброҳим мебошад, инҳоянд:

^{2-6а}Аз замони Иброҳим то замони шоҳ Довуд инҳо гузаштаанд: Иброҳим, писараи Исҳоқ, писари Исҳоқ Яъқуб, писарони Яъқуб Яҳудо ва бародаронаш, писарони Яҳудо Порасу Зараҳ (модари онҳо Томор буд), писари Порас Ҳесрун, писари Ҳесрун Ром, писари Ром Амминодоб, писари Амминодоб Наҳшун, писари Наҳшун Салмун, писари Салмун Буаз (модари ӯ Роҳоб буд), писари Буаз Убид (модари ӯ Рут буд), писари Убид Ишой ва писари Ишой шоҳ Довуд.

^{6б-11}Аз шоҳ Довуд то замони ба шаҳри Бобил асир шуда рафтани ҳалқи Истроил инҳо гузаштаанд: Довуд, писараи Сулаймон (модари Сулаймон пештар зани Уриё буд), писари Сулаймон Раҳабъом, писари Раҳабъом Абиё, писари Абиё Осо, писари Осо Юшофот, писари Юшофот Юром, писари Юром Узиё, писари Узиё Ютом, писари Ютом Оҳоз, писари Оҳоз Ҳизқиё, писари Ҳизқиё Менашше, писари Менашше Омун, писари Омун Юшиё ва писарони Юшиё Якунёву бародаронаш. Дар ин вақт истроилиёнро асир гирифта, ба сарзамини Бобил бурданд.

¹²⁻¹⁶Аз замони ба сарзамини Бобил асир шуда рафтани истроилиён то таваллуди Исо инҳо гузаштаанд: Якунё, писараи

Шаалтиил, писари Шаалтиил Зарубобил, писари Зарубобил Абихуд, писари Абихуд Элёким, писари Элёким Озур, писари Озур Содўқ, писари Содўқ Ёкин, писари Ёкин Элихуд, писари Элихуд Эльзор, писари Эльзор Маттон, писари Маттон Яъқуб ва писари Яъқуб Юсуф, ки шавҳари Марям буд. Аз Марям Исо таваллуд ёфт, ки Масех, яъне Таъиншудаи Худо мебошад.

¹⁷ Инак, аз Иброҳим то шоҳ Довуд ҳамагӣ чордаҳ насл ва аз шоҳ Довуд то замони ба Бобил асир шуда рафтани истроилиён чордаҳ насл ва аз замони асирий то Масех чордаҳ насл гузаштааст.

Таваллуди Исои Масех

¹⁸ Таваллуди Исои Масех чунин буд: Марям, модари Исо, номзади Юсуф буд, аммо пеш аз хонадоршавӣ дар батни Марям аз қудрати Рӯҳулқудс, яъне Рӯҳи Худо қӯдак пайдо шуд.

¹⁹ Азбаски Юсуф некукор буд, наҳост, ки Марямро дар пеши мардум шарманда кунад. Барои ҳамин ӯ ба хулоса омад, ки пинҳонӣ аз вай чудо шавад. ²⁰ Ҳангоме ки ӯ дар чунин фикр буд, фариштаи Худованд дар хобаш аён шуда, ба ӯ гуфт: «Эй Юсуф, насли шоҳ Довуд! Аз оиладор шудан бо Марям натарс, чунки ин қӯдак дар батни ӯ аз қудрати Рӯҳулқудс пайдо шудааст. ²¹ Ӯ Писар таваллуд мекунад ва ту бояд ба Ӯ Исо ном гузорӣ, чунки Ӯ халқи Худро аз гунохҳояшон начот хоҳад дод».*

²² Ҳамаи ин воқеаҳо барои ба амал омадани гуфтаҳои Худованд, ки аллакай ба воситай пайғамбар пештӯйӣ шуда буданд, рӯй доданд:

²³ «Духтаре ҳомиладор мешавад
ва писаре таваллуд мекунад,
ки ба Ӯ Имонуил, яъне „Худо ҳамроҳи мо“ ном
медиҳанд»**

²⁴ Юсуф аз хоб бедор шуда, фармони фариштаи Худовандро ба ҷо овард. Ӯ Марямро ба занӣ гирифт, ²⁵ вале то вақти таваллуд

* 1:21 Маънои номи Исо «Худованд начот медиҳад» аст.

** 1:23 Ишаъё 7:14

шудани Писар бо Марям ҳамбистар нашуд. Вақте ки Писар таваллуд шуд, Юсуф Ӯро Исо номид.

Аз шарқ омадани ситорашиносон

2 ¹Исо дар замони ҳукмронии подшоҳ Ҳиродус, дар деҳаи Байтлаҳми сарзамини Яхудия ба дунё омад. Баъд аз таваллуди Ӯ якчанд ситорашинос аз сарзамини шарқ ба шаҳри Уршалим омада, ²пурсиданд: «Кучост он қўдаки навзоде, ки Шоҳи Яхудиён аст? Мо ситораи Ӯро дар шарқ дидем ва омадем, то ки ба Ӯ сачда кунем».

³ Вақте ки ин сухан ба гўши шоҳ Ҳиродус расид, ў ва тамоми сокинони Уршалим ба ташвиш афтоданд. ⁴Ҳиродус ҳамаи коҳинони калон ва устодони шариатро наздаш хонда, аз онҳо пурсид: «Масех дар кучо бояд таваллуд шавад?» ⁵Онҳо дар ҷавоб гуфтанд: «Дар Байтлаҳми сарзамини Яхудия, чунки дар яке аз китобҳои пайғамбарон чунин навишта шудааст:

⁶ „Эй Байтлаҳм, ки дар сарзамини Яхудо ҳастӣ,
ту аз дигар шаҳрҳои бузурги Яхудо ҳеч камӣ надорӣ,
зеро аз ту сарваре мебарояд
ва Ӯ ҳалқи Ман – Исройилро чўпонӣ меқунад“.*

⁷ Сипас Ҳиродус ситорашиносонро пинҳонӣ даъват намуда, ҳангоми сухбат аз онҳо вақти аниқи пайдошавии он ситора-ро пурсида гирифт. ⁸ Баъд онҳоро ба деҳаи Байтлаҳм равона карда гуфт: «Равед ва дар бораи он қўдак дурустакак пурсуҷӯ кунед. Ҳамин ки Ӯро ёфтед, ба ман хабар дихед, то ки ман ҳам рафта, ба Ӯ сачда кунам».

⁹ Баъд аз сухбат бо шоҳ, ситорашиносон ба роҳ баромаданд. Ситорае, ки онро дар шарқ дида буданд, пешопеши онҳо рафта, дар болои он ҷое, ки қўдак буд, истод. ¹⁰ Онҳо аз дидани ситора беҳад хурсанд шуданд.

¹¹ Ситорашиносон ба хона даромада, қўдакро ҳамроҳи мода-раш Марям диданд ва зону зада, сачда карданд. Онҳо тухфаҳои

* ^{2:6} Мико 5:2

пурарзишро, ки аз тилло, хушбүй юнчлийн барои дуд кардан ва аз атри қиматбаҳои мурри моёй иборат буд, аз сандуқхои худ гирифта ба Ү хадя намуданд.

¹² Дар хобашон Худо онхоро огох кард, ки назди Ҳиродус барнагарданд, аз ин рӯ ситорашиносон бо дигар роҳ ба ватани худ баргаштанд.

Фирор ба Миср

¹³ Баъд аз рафтани ситорашиносон фариштаи Худованд дар хоби Юсуф аён шуда, ба Ү гуфт: «Бархезу кӯдак ва модарашро гирифта, ба Миср гурез. То вақте ки ба ту баро нагӯям, дар он чо исто. Чунки Ҳиродус бо нияти куштан кӯдакро чустучӯ мекунад».

¹⁴ Юсуф аз хоб бедор шуда, зану кӯдакашро гирифта, шабонгоҳ ба Миср раҳсипор шуд. ¹⁵ Онҳо дар он чо то вафоти Ҳиродус монданд. Худованд пештар ба воситаи пайғамбар гуфта буд, ки «Ман аз Миср Писарамро ҷеф задам».* Барои иҷро шудани ин гуфтаҳои Худованд ҳамаи ин ҳодиса рӯй дод.

Куштори кӯдакон

¹⁶ Вақте ки подшоҳ Ҳиродус фахмид, ки ситорашиносон ўро фиреб додаанд, бисёр ҳашмгин шуд. Ү фармон дод, ки дар Байтлаҳм ва атрофи он ҳамаи писаракони то дусоларо кушанд, чунки аз ситорашиносон вақти пайдошавии ситораро дониста буд.

- ¹⁷ Ҳамин тавр пешгӯйии Ирмиё пайғамбар ба амал омад:
- ¹⁸ «Дар шаҳри Ромо овозе ба гӯш мерасад,
ки садои гиря ва фифону нола аст.
Роҳел барои фарзандонаш гиря мекунад
ва тасаллӣ ёфта наметавонад,
чунки онҳо мурдаанд».^{**}

* 2:15 Хушаъ 11:1

** 2:18 Ирмиё 31:15

Бозгашт аз Миср

¹⁹ Пас аз марги Ҳиродус, фариштаи Ҳудованд дар Миср ба хоби Юсуф даромада ²⁰ гуфт: «Бархез, кӯдак ва модарашро гирифта, ба сарзамини Истроил баргард, зеро касоне, ки Ӯро күштаний буданд, мурданд».

²¹ Инак, Юсуф бархеста, зану кӯдакашро гирифт ва ба сарзамини Истроил баргашт. ²² Лекин ӯ шунид, ки дар сарзамини Яхудия Аркилоус ба чойи падараш Ҳиродус подшоҳӣ мекунад ва тарсид, ки ба он ҷо биравад. Баъд дар хобаш аён шуд, ки он ҷо наравад, бинобар ин, онҳо ба вилояти Ҷалил рафтанд. ²³ Пайғамбарон аллакай дар бораи Масех пешгӯйӣ карда, гуфта буданд, ки «Ӯро Носирӣ хоҳанд номид». Юсуф бо оилааш дар шаҳри Носира сокин шуд ва ҳамин тавр гуфтаҳои пайғамбарон ба амал омад.

Насиҳати Яхё дар биёбон

3 ¹ Пас аз чанд сол марде бо номи Яхёи Таъмиддиҳанда ба биёбони Яхудия рафта, мардумро насиҳат карда, мегуфт:
² «Тавба кунед ва аз гуноҳ даст кашед, зеро Подшоҳии Худо наздик аст».

³ Яхё ҳамонест, ки Ишаъё пайғамбар дар борааш гуфта буд:
«Касе дар биёбон фарёд зада мегӯяд;
„Барои Ҳудованд роҳро тайёр кунед ва онро рост
намоед!“»*

⁴ Либоси Яхё аз паҳми шутур, камарбанди ӯ аз ҷарм ва ҳӯроқаш малаҳу асали сахроӣ буд.

⁵ Мардум аз шаҳри Ӯршалиму саросари сарзамини Яхудия ва аз тамоми гирду атрофи дарёи Ӯрдун назди Яхё меомаданд.
⁶ Онҳо ба гуноҳҳои худ иқрор мешуданд ва Яхё онҳоро ҳамчун рамзи шуста шудани гуноҳҳо дар оби дарёи Ӯрдун таъмид медод.

⁷ Инчунин бисёр намояндагони равияҳои фарисӣ ва саддуқӣ барои таъмид гирифтанд назди Яхё омаданд. Яхё онҳоро дида гуфт:

* 3:3 Ишаъё 40:3

«Эй морзодагон! Кү шуморо огох кард, ки аз чазои дарпешистодаи Худо гурехта метавонед?!⁸⁻⁹ Ҳатто фикр накунед, ки ба сабаби аз насли Иброҳим буданатон чазо намебинед. Зеро ба шумо мегӯям, ки Худо аз ин сангҳо барои Иброҳим насл ба вучуд оварда метавонад. Пас тавба кунед ва самаре оваред, ки тавбай шуморо нишон дихад!¹⁰ Табар аллакай бар решай дараҳтон гузашта шудааст ва ҳар дараҳте, ки самари хуб намеоварад, бурида ба оташ партофта мешавад.¹¹ Ман шуморо ҳамчун шаҳодати он ки тавба кардаед, бо об таъмид медиҳам, аммо Касе, ки баъд аз ман меояд, шуморо бо Рӯхулқудс ва бо оташ таъмид медиҳад. Ӯ аз ман басо тавонотар аст ва ман ҳатто сазовори он нестам, ки пойафзори Ӯро бардорам.¹² Дар дasti Ӯ барои бод додани гандум сeshоҳа тайёр аст. Ӯ хирманашро тоза карда, гандуми Худро дар анбор ҷамъ мекунад, вале қаҳро дар оташи ҳомӯшнашаванда месӯzonад».

Таъмид гирифтани Исо

¹³ Дар ин вақт Исо аз вилояти Ҷалил назди дарёи Урдун омад, то ки аз Яҳё таъмид гирад. ¹⁴ Лекин Яҳё Ӯро аз ин кор боздоштани шуда, гуфт: «Ман бояд аз Ту таъмид бигирам, Ту бошӣ, назди ман омадӣ!»¹⁵ Исо ба вай ҷавоб дод: «Бигзор ҷунин бошад, зеро мо бояд ҳама корҳои дурустро ба амал биорем». Баъд Яҳё розӣ шуд.

¹⁶ Ҳамин ки Исо таъмид гирифта аз об баромад, дархол осмон ба Ӯ кушода шуд. Яҳё Рӯхи Худоро дид, ки мисли қабӯтар фаромада, дар болои Ӯ қарор гирифт ва ¹⁷ аз осмон овозе омад: «Ин Писари азизи Ман аст ва Ман аз Ӯ хеле хушнудам».

Аз озмоиш гузаштани Исо

4 ¹ Баъд аз ин воқеа, Рӯхулқудс Исоро ба биёбон бурд, то ки шайтон Ӯро биозмояд.

² Давоми чил шабонарӯз Исо рӯза дошт ва ниҳоят саҳт гуруса монд. ³ Он гоҳ шайтони васвасакор назди Ӯ омада гуфт: «Агар Ту Писари Худо бошӣ, ба ин сангҳо фармон дех, ки нон шаванд». ⁴ Лекин Исо дар ҷавоб гуфт: «Не, зеро дар навиштаҷот

гүфта шудааст, ки инсон на фақат бо хўрдани нон зинда аст, балки бо ҳар сухане, ки Худо мегўяд».*

⁵ Сипас шайтон Исоро ба шахри муқаддаси Уршалим бурда, дар чойи баландтарини маъбади Худо гузошт ⁶ ва ба Ӯ гуфт: «Агар Ту Писари Худо бошӣ, Худро аз ин чо ба пойин парто. Зеро дар навиштачот гүфта шудааст, ки

„Худо ба фариштагони Худ дар бораи Ту фармон
хоҳад дод

ва онҳо Туро дар болои дастонашон хоҳанд бардошт,
то ки поят ба санге назанад“».^{**}

⁷ «Не! – ҷавоб дод Исо, – ҷунки дар навиштачот боз гүфта шудааст, ки „Худованд Худои худро насанҷед“».^{***}

⁸ Баъд аз ин, шайтон Исоро ба болои кӯхи хеле баланд бурд ва ҳамаи мамлакатҳои ҷаҳонро бо тамоми шукӯҳу зебоияшон ба Ӯ нишон дода, ⁹ гуфт: «Агар Худро ба замин партофта, ба ман саҷда намоӣ, ҳамаи инро ба Ту медиҳам».

¹⁰ Исо ба Ӯ гуфт: «Дур шав, эй шайтон! Ҷунки дар навиштачот гүфта шудааст, ки „ба Худованд Худои худ саҷда намоед ва танҳо ба Ӯ хизмат кунед“****».

¹¹ Он гоҳ шайтон аз Исо дур шуд ва фариштагон омада, ба Ӯ хизмат карданд.

Исо хизмати Худро дар Ҷалил оғоз мекунад

¹² Дертар Яхёро дастгири карданд ва ин хабар ба гӯши Исо расид. Сипас, Ӯ ба шахри Носираи вилояти Ҷалил баргашт.

¹³ Баъд Исо барои истиқомат кардан аз шахри Носира ба шахри Кафарнаҳум рафт. Кафарнаҳум дар назди баҳри Ҷалил ва дар ноҳияҳои Забулуну Нафтолӣ ҷойгир шудааст. ¹⁴ Ҳамин тавр пешгӯйии Ишаъё пайғамбар ба амал омад, ки гуфта буд:

* ^{4:4} Такрори Шариат 8:3

** ^{4:6} Забур 90:11-12

*** ^{4:7} Такрори Шариат 6:16

**** ^{4:10} Такрори Шариат 6:13

¹⁵ «Эй нохияи Забулун ва Нафтолӣ, ки дар он тарафи рӯд
(дарё)-и Урдун, дар роҳи канори баҳр ҷойгир
ҳастед!

Эй нохияи Забулун ва Нафтолӣ, ки вилояти Ҷалили
ғайрияҳудиён ҳастед!

¹⁶ Мардуме, ки дар торикии гуноҳ зиндагӣ мекарданد,
нури дурахшонро диданд
ва бар онҳое, ки ба маконашон сояи марг афтода буд,
нур дурахшид».*

¹⁷ Аз ҳамин вақт Исо ба эълон кардани пайғоми Худ оғоз
намуд: «Тавба кунед ва аз гуноҳҳоятон рӯй гардонед, чунки
Подшохии Худо наздик аст!»

Шогирдони аввалини Исо

¹⁸ Ҳангоме ки Исо дар соҳили баҳри Ҷалил роҳ мерафт, ду
бародареро дид, ки моҳигир буданд. Онҳо ба баҳр тӯр меан-
доҳтанд. Номи яке Шимъун, ки ўро ҳамчунин, Петрус ме-
номиданд ва номи дигаре Андриёс буд. ¹⁹ Исо ба онҳо гуфт:
«Маро пайравӣ кунед, то ба ҷои моҳӣ ҷамъ кардани мардумро
ба шумо омӯзам». ²⁰ Онҳо тӯрҳои худро дарҳол партофта, ўро
пайравӣ карданд.

²¹ Исо роҳи Худро давом медод, ки ду бародари дигар, Яъқуб
ва Юҳанноро дид. Онҳо бо падарашон Забдой дар қаиқ ни-
шаста, тӯрҳои худро дуруст мекарданд. Исо онҳоро низ даъват
кард ²² ва онҳо зуд қаиқ ва падарашонро гузошта, ўро пайравӣ
карданд.

Исо ҳалқро таълим медиҳаду шифо мебахшад

²³ Исо дар саросари вилояти Ҷалил мегашт, дар ҷамоатхонаҳо
мардумро таълим медод, дар бораи Подшохии Худо ҳабари
хушро эълон мекард ва ҳар дарду бемории одамонро шифо
мебахшид. ²⁴ Аз ин сабаб, овозаи ў дар тамоми сарзамини

* 4:16 Ишаъё 9:1-2

Сурия низ паҳн мешуд ва мардум ба наздаш ҳамаи дардман-донро, ки ҳар гуна беморӣ доштанд, меоварданд. Дар байни онҳо чинзадагон, гирифторони бемории саръ, яъне онҳое, ки аз ҳуш рафта, шах мешуданд ва шалҳо низ буданд ва Исо онҳоро шифо мебахшид. ²⁵ Бинобар ин, мардуми бисёре аз Ҷалилу Даҳшар, аз Уршалиму Яхудия ва аз сарзамини он тарафи дарёи Урдун омада, аз пайи Исо мерафтанд.

Баракат ёфтани пайравони Исо

5 ¹Исо ин тӯдаи одамонро дид, ба болои кӯҳе баромад ва дар ҳамон ҷо нишасти. Ҳангоме ки шогирдонаш дар гирди Ӯ ҷамъ омаданд, ²Ӯ ба таълим додан оғоз кард:

³«Хушбахтанд қасоне, ки муҳточи Худо буданашонро медонанд, чунки Подшохии Худо аз они онҳост!

⁴Хушбахтанд қасоне, ки ғаму андӯҳ доранд, зеро онҳо тасаллӣ меёбанд!

⁵Хушбахтанд қасоне, ки хоксор ҳастанд, зеро онҳо дар рӯйи замин ҳукм меронанд!

⁶Хушбахтанд қасоне, ки гурӯсна ва ташни ростӣ ҳастанд, зеро онҳо сер ҳоҳанд шуд!

⁷Хушбахтанд қасоне, ки раҳму шафқат доранд, зеро Худо ба онҳо раҳму шафқат ҳоҳад кард!

⁸Хушбахтанд қасоне, ки покдил ҳастанд, зеро онҳо Ҳудоро ҳоҳанд дид!

⁹Хушбахтанд қасоне, ки сулҳҷӯ ҳастанд, зеро Худо онҳоро фарзандони Ҳуд ҳоҳад хонд!

¹⁰Хушбахтанд қасоне, ки дар роҳи ростӣ азоб мекашанд, чунки Подшохии Худо аз они онҳост!

¹¹Хушбахтед шумо, вақте ки мардум ба хотири Ман шуморо дашному азоб медиҳанд ва дар ҳаққатон тухмат карда, ҳар гуна сухани бад мегӯянд. ¹² Шоду хуррам бошед, зеро Ҳудо дар осмон бароятон мукофоти калон дорад. Одамон пайғамбаронро низ, ки пеш аз шумо буданд, ҳамин тавр азоб медоданд.

Нур ва намак

¹³ Шумо барои одамони ҷаҳон ҳамчун намак ҳастед. Вале агар намак сифаташро гум кунад, магар онро боз шӯр карда мешавад? Не, аз вай дигар фоидае нест. Онро фақат мепартоянд ва он зери по мешавад.

¹⁴ Шумо ҳамчун нур барои одамони ҷаҳон намоён ҳастед. Шаҳре, ки дар болои қӯҳ бино шудааст, ноаён буда наметавонад. ¹⁵ Инчунин, ҳеч кас ҷароғро даргиронда, онро бо зарфе намепӯшонад, баръакс онро ба ҷароғпоя мемонад, то ба ҳар касе, ки дар ҳона аст, равшаний дихад. ¹⁶ Пас, бигзор нури шумо ҳам ба одамон рӯшной дихад, то ки онҳо корҳои неки шуморо диди, ба Падаратон, ки дар осмон аст, ҳамду сано гӯянд.

Дар бораи аҳамияти шариати Мусо

¹⁷ Фикр накунед, ки Ман барои вайрон кардани шариати Мусо ва таълимоти пайғамбарон омадаам. Ман на барои вайрон кардан, балки барои иҷро кардани онҳо омадаам. ¹⁸ Зеро ба ростӣ ба шумо мегӯям, ҳанӯз ки замину осмон ҳаст, то шариат пурра амалий нагардад, ягон ҳарф ё нуқтаи он нест намешавад.

¹⁹ Инак, ҳар касе, ки хурдтарин фармони шариатро вайрон қунаду ба дигарон низ ҳаминро таълим дихад, дар Подшохии Ҳудо хурдтарин шумурда ҳоҳад шуд. Ва баръакс, ҳар касе, ки шариатро иҷро қунаду ба дигарон онро таълим дихад, дар Подшохии Ҳудо бузург шумурда ҳоҳад шуд. ²⁰ Зеро ба шумо мегӯям, ки агар ҳатто аз устодони шариату фарисиён дида бештар росткор набошед, ҳаргиз ба Подшохии Ҳудо намедароед.

Дар бораи ҳашму ғазаб

²¹ Шумо шунидаед, ки ба гузаштагон гуфта шуда буд, ки „қатл накунанд“, * инчунин „ҳар касе, ки қатл мекунад, ба ҷавобгарӣ қашида мешавад“. ²² Аммо Ман мегӯям, ки агар шумо ба касе

* 5:21 Хуруҷ 20:13

қаҳру ғазаб кунед, ба чавобгарй қашида мешавед. Агар ба касе „бефаҳм“ гүед, дар назди додгохи болотар чавоб медиҳед. Агар „ахмак“ гүед, сазовори оташи дўзах мегардед.

²³ Барои ҳамин, вақте ки шумо ба қурбонгоҳ қурбонй меореду дар он ҷо ба ёдатон меояд, ки касе аз шумо норозӣ аст, бояд

²⁴ қурбониатонро дар он ҷо гузошта, дархол назди ҳамон шахс равед ва бо ӯ оштӣ шавед. Баъд аз ин, омада қурбонй кунед.

²⁵ Агар касе аз шумо даъво кунад, пеш аз додгоҳ зуд бо вай оштӣ шавед. Чунки агар кор ба додгоҳ рафта расад, даъвогаратон метавонад шуморо ба дасти қозӣ супорад, қозӣ бошад ба дасти сарбоз ва шумо ба зиндон партофта мешавед. ²⁶ Ба ростӣ мегӯям, то охирин тангаатонро надиҳед, аз ҳабс намебароед.

Дар бораи зино

²⁷ Шумо чунин гуфтахоро шунидаед „Зино нақун“.* ²⁸ Аммо Ман мегӯям, ҳар кас ки ба зане бо ҷашми шаҳватомез нигоҳ кунад, аллакай дар дили худ чунин гуноҳ мекунад. ²⁹ Пас, агар ҷашми ростатон шуморо ба гуноҳ кардан водор созад, онро канда партоед! Назар ба он ки тамоми баданатон ба дўзах партофта шавад, беҳтар аст, ки аз ягон узви бадан маҳрум шавед. ³⁰ Инчунин, агар дасти ростатон шуморо ба гуноҳ кардан водор созад, онро канда партоед! Назар ба он ки тамоми баданатон ба дўзах партофта шавад, беҳтар аст, ки аз ягон узви бадан маҳрум шавед.

Дар бораи талоқ

³¹ Ҳамчунин гуфта шудааст, ки „Ҳар марде, ки аз занаш чудо мешавад, бояд ба ӯ талоқнома навишта дихад“:** ³² Лекин Ман ба шумо мегӯям, ки агар мард аз зани худ ба ягон сабаб, ғайр аз зино, чудо шаваду занаш ба дигар кас ба шавҳар барояд, ин мард барои зино кардани занаш айбдор мешавад. Марде, ки бо зани чудошуда хонадор шудааст, зинокор аст.

* 5:27 Хуруҷ 20:14

** 5:31 Такрори Шариат 24:1

Дар бораи қавлу қасам

³³ Шумо боз шунидаед, ки ба гузаштагон гуфта шуда буд, ки „қасами бардурӯғ нахӯранд, аммо ба ҳар он чизе ки дар назди Худованд қасам хӯрдаанд, ичро намоянд“.* ³⁴ Лекин Ман ба шумо мегӯям, ки тамоман қасам нахӯред, на ба осмон, зеро он тахти Худост, ³⁵ на ба замин, чунки он пойандози Ӯст, на ба шаҳри Уршалим, чунки он шаҳри Шоҳи бузург, яъне Худо аст. ³⁶ Ба сари худ ҳам қасам нахӯред, зеро як тори мӯятонро ҳатто сафед ё сиёҳ карда наметавонед. ³⁷ Бигзор „бале“ гуфтани шумо дар ҳақиқат „бале“ бошад ва „не“ гуфтани шумо „не“ бошад, вале он чи зиёдатӣ мегӯед, аз шайтон бармеояд.

Дар бораи қасос

³⁸ Шумо шунидаед, ки чунин гуфта шудааст: „Чашм бар иавзи чашм медиҳеду дандон бар ивази дандон“.** ³⁹ Лекин Ман ба шумо мегӯям, ки ба каси бад мукобилат накунед. Баръакс, агар касе ба тарафи рости рӯятон занад, тарафи чапи рӯятонро ҳам ба ӯ гардонед. ⁴⁰ Агар касе ба шумо даъво карда, куртатонро гирифтаний бошад, чомаатонро ҳам ба ӯ дихед. ⁴¹ Агар касе шуморо маҷбур кунад, ки бо ӯ як километр роҳ равед, ду километр роҳ равед. ⁴² Ҳар кӣ аз шумо чизе талаб кунад, онро ба ӯ дихед ва аз шумо қарз гирифтаний шавад, не нагӯед.

Дар бораи дӯст доштани душманон

⁴³ Шумо чунин гуфтаҳоро шунидаед: „Дигаронро дӯст дор*** ва душманатро бад бин“. ⁴⁴ Лекин Ман ба шумо мегӯям, ки душманонатонро дӯст бидоред ва барои онҳое, ки шуморо азоб медиҳанд, дуои хайр гӯед, ⁴⁵ то нишон дихед, ки фарзандони Падари осмониатон ҳастед. Чунки Ӯ ба офтоб амр

* 5:33 Ибодат 19:12

** 5:38 Хурӯҷ 21:24; Ибодат 24:20; Такрори Шариат 19:21

*** 5:43 Ибодат 19:18

медиҳад, ки ҳам ба бадкорон ва ҳам ба некукорон равшанӣ қунад, инчуин, боронро ҳам ба некукорон ва ҳам ба бадкорон мефиристад. ⁴⁶ Пас агар шумо факат қасонеро дӯст доред, ки шуморо дӯст медоранд, чӣ мукофоте ҳоҳед гирифт? Магар андозирони беинсоф низ ҳамин тавр рафтор намекунанд? ⁴⁷ Агар фақат ба дӯстони худ салом дихед, аз дигарон дида чӣ кори бузургтаре мекунед? Беимонон низ ҳамин тавр рафтор мекунанд. ⁴⁸ Бинобар ин, ҳамон тавре ки Падари осмониатон беайбу нуқсон аст, шумо низ беайбу нуқсон бошед».

Дар бораи садақа

Б ¹ Исо суханонашро давом дода гуфт: «Дар назди мардум намоишкорона корҳои нек накунед. Вагарна аз Падари осмониатон мукофот намегиред.

² Вақте ки садақа медиҳед, ба монанди одамони дурӯя ба ҳама овоза накунед. Онҳо дар ҷамоатхонаҳо ва дар сари қӯчаҳо садақа доданашонро эълон менамоянӣ, то ки мардум онҳоро таъриф қунанд. Ба ростӣ ба шумо мегӯям, онҳо аллакай мукофоти худро гирифтаанд. ³ Аммо, ҳангоме ки шумо садақа медиҳед, бигзор дasti ростатон аз кори дasti ҷаратон оғоҳ нашавад, ⁴ то ки садақаи шумо пинҳон монад. Он гоҳ Падари шумо, ки ҷизҳои пинҳониро мебинад, ба шумо мукофот медиҳад.

Дар бораи дуо

⁵ Вақте ки дуо мекунед, ба одамони дурӯя монанд нашавед! Онҳо дар ҷамоатхонаю сари қӯчаҳо истода дуо хонданро дӯст медоранд, то ки ҳама онҳоро бинанд. Ба ростӣ ба шумо мегӯям, онҳо аллакай мукофоти худро гирифтаанд. ⁶ Аммо ҳангоме ки шумо дуо меҳонед, ба ҳонаатон даромада, дарро пӯшед ва ба Падаратон, ки нонамоён аст, дуо кунед. Он гоҳ Падаратон, ки ҳеч ҷиз аз назари Ӯ пинҳон нест, ба шумо мукофот медиҳад.

⁷ Дар вакти дуоҳонӣ низ мисли ғайрияҳудиён рафтор нақунед. Онҳо дар дуо бисёр ғапҳои бехуда мегӯянд, чун фикр мекунанд, ки агар дурудароз дуо кунанд, дуояшон шунида

мешавад. ⁸ Ба монанди онҳо дуо нагӯед, зеро Падари шумо эҳтиёҷоти шуморо, пеш аз он ки талаб кунед, медонад. ⁹ Пас шумо ин тавр дуо кунед:

Эй Падари мо, ки дар осмонӣ,
Номи Ту муқаддас бод.

¹⁰ Бигзор Подшоҳии Ту биёяд.

Хости Ту, ки дар осмон иҷро мешавад, дар замин низ
иҷро шавад.

¹¹ Ризқу рӯзии имрӯзаамонро ба мо бидех

¹² ва корҳои бади моро бубахш,

чи тавре ки мо низ онҳоеро,

ки ба мо бадӣ мекунанд, мебахшем.

¹³ Моро ба озмоиш дучор накун,
балки аз шайтон раҳой дех.

¹⁴ Агар шумо одамонеро, ки дар ҳаққатон бадӣ мекунанд, бубахшед, Падари осмониатон ҳам шуморо мебахшад. ¹⁵ Вале агар дигаронро набахшед, Падаратон ҳам шуморо намебахшад.

Дар бораи рӯзадорӣ

¹⁶ Боз вақте ки рӯза мегиред, монанди одамони дурӯя рӯяtonro ҷиддӣ вонамуд накунед. Зеро дурӯяҳо намуди зохираиашонро ғамзада нишон медиҳанд, то дигарон бинанд, ки онҳо рӯзадор ҳастанд. Ба ростӣ ба шумо мегӯям, ки онҳо аллакай мукофоти худро гирифтаанд. ¹⁷ Лекин, вақте ки шумо рӯза мегиред, дасту рӯяtonro шуста, мӯйҳояtonro шона кунед, ¹⁸ то ба ғайр аз Падаратон, ки нонамоён аст, дигар ҳеч кас рӯза гирифтани шуморо нафаҳмад. Он гоҳ Падаратон, ки ҳихонбин аст, ба шумо мукофот хоҳад дод.

Дар осмон ҷамъ кардани сарват

¹⁹ Дар замин барои худ сарват ҷамъ накунед, ки дар ин ҷо қуяву занг мезанад ва дуздон даромада, онро медузданд.

²⁰ Баръакс, дар осмон сарват ҷамъ кунед. Чунин сарватро қуяву занг намезанад ва дуздон даромада, онро намедузданд. ²¹ Зеро

хар чое ки бойигарӣ доред, фикру хаёли шумо низ дар он чо хоҳад буд.

Чароғи бадан

²² Чашм чароғи бадан аст. Пас агар чашматон солим бошад, тамоми баданатонро равшаний пур мекунад, ²³ аммо агар чашматон солим набошад, тамоми баданатонро торикий пур мекунад. Дар ин сурат, агар равшаний дар даруни шумо дар асл торикий бошад, пас он чӣ хел торикии зулмот аст!

Худо ва пул

²⁴ Ҳеч кас ба ду хоча хизмат карда наметавонад, чунки ё яке-ашро дӯст медораду дигарашро бад мебинад ё ба яке вафодор мемонаду дигарашро писанд намекунад. Шумо низ наметавонед ҳам бандай Худо бошеду ҳам бандай пул.

Ғам нахӯрдан

²⁵ Бинобар ин, ба шумо мегӯям, ки ғами зиндагиатонро нахӯред, ки чӣ мехӯреду чӣ менӯshed ва ғами бадани худро нахӯред, ки чӣ мепӯshed. Магар зиндагӣ фақат аз xӯрок ва бадан аз пӯшок иборат аст? ²⁶ Ба парандаҳо нигоҳ кунед: онҳо на киштукор мекунанду на ҳосил ҷамъ мекунанд ва на дар анборҳо ҳосил захира мекунанд. Лекин Падари осмониатон онҳоро меҳӯронад. Магар арзиши шумо аз парандаҳо баландтар нест? ²⁷ Кадоме аз шумо бо ғам xӯрдан умри худро ақаллан як соат дарозтар карда метавонад? ²⁸ Барои сарулибос ҳам чӣ ғам меҳӯред? Ба нашъунамои савсанҳои сахро нигоҳ кунед: онҳо на меҳнат мекунанду на ришта мересанд, ²⁹ лекин ба шумо мегӯям, ки ҳатто шоҳ Сулаймон бо тамоми ҳашамату сарваташ мисли яке аз онҳо либоси зебое напӯшидааст. ³⁰ Пас, агар Худо гиёҳ ё алафера, ки имрӯз дар сахро ҳасту пагоҳ ба танӯр партофта мешавад, чунин пӯшонад, наход шуморо, эй сустимонҳо аз он ҷанд маротиба бехтар пӯшонда натавонад?!

³¹ Барои ҳамин ғам хӯрданро бас кунед ва нагӯед, ки „Мо чӣ меҳӯрда бошем?“ „чӣ менӯшида бошем?“ ё „чӣ мепӯшида бошем?“ ³² Чунки халқҳои дигар аз пайи ҳамаи ин чизҳо мебошанд. Падари осмониатон бошад, медонад, ки шумо ба ҳамаи он эҳтиёҷ доред. ³³ Шумо аввал Подшохии Худо ва ростии Ӯро чӯед ва Ӯ ҳамаи ин чизҳоро низ ба шумо медиҳад. ³⁴ Аз ин рӯ, ғами рӯзи ояндаро наҳӯред, фардо ташвишҳои худро дорад. Барои ҳар рӯз ташвиши худи ҳамон рӯз басанда аст».

Айбдор кардани дигарон

7 ¹ Исо давом дода гуфт: «Дигаронро айбдор накунед, то ки худ айбдор ҳисоб нашавед. ² Зеро чи хеле ки дигаронро айбдор кунед, ҳамон тавр шумо низ айбдор ҳисоб мешавед ва бо қадом санг тарозу, ки баркашед, бо ҳамон санг барои шумо бармекашанд. ³ Чаро шумо ҳасро дар ҷашми бародари худ мебинеду кундаро, ки дар ҷашми худатон ҳаст, намебинед? ⁴ Чӣ ҳел ҷуръат карда ба бародаратон мегӯед, ки „Иҷозат дех ҳасро аз ҷашмат барорам“, ҳол он ки дар ҷашми худатон кунда доред? ⁵ Эй дурӯяҳо! Аввал кундаро аз ҷашми худатон бароред, он гоҳ дурусттар дидা метавонед, ки чӣ ҳел ҳасро аз ҷашми бародаратон бароред.

⁶ Он чи муқаддас аст, ба сагон надиҳед ва марвориди худро пеши ҳуқон напартоед, то ки марворидро поймол карда, шуморо надаранд.

Натиҷаи дуо кардан

⁷ Талаб кунед ва ба шумо дода мешавад, бичӯед ва пайдо мекунед, дарро бикӯбед ва он ба рӯятон кушода мешавад. ⁸ Чун ҳар кӣ талаб мекунад, ба даст меорад, ҳар кӣ мечӯяд, пайдо мекунад ва ҳар кас ки дарро мекӯбад, он ба рӯяш кушода мешавад. ⁹ Оё дар байни шумо падаре ҳаст, ки агар писараши нон талаб кунад, ба вай санг дихад? ¹⁰ Ё агар моҳӣ талаб кунад, ба вай мор медиҳад? ¹¹ Агар шумо бо вуҷуди дилсиёҳиатон ба фарзандони худ додани чизҳои хубро донед, чӣ қадар Падари

осмонии шумо тайёр аст чизҳои хубро ба онҳое дихад, ки аз ӯ металабанд.

¹² Ҳар рафтгореро, ки аз дигарон нисбати худ дидан хохед, ҳамон тавр аввал худи шумо нисбати дигарон рафтор қунед. Зоро асоси шариати Мусо ва гуфтаҳои пайғамбарон дар ҳамин аст.

Дарвозаи танг

¹³ Аз дарвозаи танг дароед, чунки дарвозаи васеъ ва роҳи осон-гузар шуморо ба ҳалокат меоварад ва қасоне, ки аз он мегузаранд, бисёр ҳастанд. ¹⁴ Лекин ба ҳаёти абадӣ шуморо дарвозаи басо тангу роҳи мушкилгузар меоварад ва кам қасон онро мёбанд.

Фарқ кардани пайғамбарони бардуруӯ

¹⁵ Аз пайғамбарони бардуруӯ Ҷоҳири шавед, онҳо ба назди шумо дар намуди гӯсфандон меоянд, аммо дар ботин онҳо гургони даранда ҳастанд. ¹⁶ Шумо онҳоро аз рӯйи амалашон мешиносад. Оё аз буттаи хор ангур ё анҷир мечинанд? ¹⁷⁻¹⁸ Ҳар дарахти солим меваи хуб медиҳад ва меваи бад дода наметавонад, vale дарахти бад меваи бад медиҳад ва меваи хуб дода наметавонад. ¹⁹ Ҳамаи дарахтоне, ки меваи хуб намеоваранд, бурида ба оташ партофта мешаванд.

²⁰ Ҳуллас, пайғамбарони бардуруӯро низ шумо аз амалашон мешиносад.

Исо киро «намешиносам» мегӯяд

²¹ На ҳама қасоне, ки Маро доимо Ҳочаи худ меноманд, ба Подшоҳии Худо медароянд. Фақат онҳое, ки хости Падари Маро, ки дар осмон аст, ичро мекунанд, ба Подшоҳии Худо медароянд. ²² Ҳангоме ки рӯзи қиёмат фаро мерасад, мардуми зиёд ба Ман мегӯянд: „Эй Ҳоча! Магар мо ба номи Ту пайғоми Худоро ба одамон эълон намекардем? Магар ба номи Ту ҷинҳоро ронда, муъчизаҳои зиёд нишон намедодем?“ ²³ Он гоҳ Ман ба рӯяшон мегӯям: „Эй бадкорон! Ман шуморо ҳеч гоҳ намешинохтам. Дур шавед аз наздам!“

Бинокори дурандешу бинокори беақл

²⁴Пас ҳар касе, ки ин гуфтахой Маро мешунаваду онхоро ичро мекунад, монанди марди дурандешест, ки хонаашро дар болои санг сохта буд. ²⁵Баъд борон бориду обхезӣ шуд ва шамоли саҳт хеста, бошиддат бар он хона вазид, лекин хона фурӯ нарафт, чунки дар болои санг сохта шуда буд. ²⁶Вале ҳар касе, ки ин гуфтахой Маро мешунаваду онро ичро намекунад, монанди марди беақлест, ки хонаашро дар болои рег сохта буд. ²⁷Баъд борон бориду обхезӣ шуд ва шамоли саҳт хеста, бошиддат бар он хона вазид ва хона фурӯ рафта, ба замин яксон шуд».

²⁸Вақте ки Исо суханони Худро ба охир расонд, мардум аз таълимоти Ӯ дар ҳайрат монданд, ²⁹зоро Ӯ на ба монанди устодони шариат, балки чун шахси сохибқӯдрат онхоро таълим медод.

Шифо ёфтани марде, ки гирифтори бемории пӯст буд

8 ¹Вақте ки Исо аз болои кӯҳ пойин фаромад, одамон тӯ-да-тӯда шуда, аз пайи Ӯ рафтанд. ²Дар ин вақт марде, ки гирифтори бемории пӯст буд, назди Исо омада, зону зада ба Ӯ гуфт: «Хоча, агар хоҳӣ, метавонӣ маро пок созӣ». ³Он гоҳ Исо дасташро ба Ӯ расонда гуфт: «Албатта, меҳоҳам, пок шав!» ва он мард дарҳол аз бемориаш пок гашт. ⁴Исо ба Ӯ гуфт: «Дар ин бора ба ҳеч кас нагӯй, балки рост назди коҳин рафта, худро нишон дех. Баъд, чӣ тавре ки Мусо фармудааст, қурбонӣ бикун, то ба мардум шаҳодате гардад».

Шифо ёфтани хизматгор

⁵Вақте ки Исо ба шаҳри Кафарнаҳум ворид шуд, ба наздаш як сардори лашкар омад ва ба зорию илтиҷо даромада ⁶гуфт: «Хочаам, хизматгори ман аз ҳаракат монда, дар хона рӯйи ҷоғаҳ ҳобидааст. Аз дард саҳт азоб мекашад». ⁷«Ман рафта ӯро сиҳат мекунам», — гуфт Исо. ⁸Аммо сардор ҷавоб дод: «Хоча! Ман

сазовори он нестам, ки Ту аз дари ман дарой. Ту танҳо як амр бидех ва хизматгорам шифо меёбад. ⁹Зоро ман як фармонбардор хастам ва дар зери итоати худ низ сарбозонро дорам. Вақте ки ба яке „бирав“ мегўям, меравад, ба дигаре „биё“ мегўям, меояд ва агар ба хизматгорам „фалон корро бикун“ гўям, ў албатта он корро ичро мекунад».

¹⁰ Аз шунидани ин суханон Исо ҳайрон шуд ва ба мардуме, ки аз пасаш меомад, гуфт: «Ба ростӣ ба шумо мегўям, ки ҳатто дар байнни исроилиён касеро надидам, ки чунин имони қавӣ дошта бошад. ¹¹ Ба шумо мегўям, бисёр одамон аз ҳар гӯшаву канори дунё омада, дар Подшохии Худо бо Иброҳиму Исҳоқу Яъқуб дар сари як дастархон мешинанд. ¹² Аммо онҳое, ки бояд ба Подшохии Худо ворид мешуданд, ба торикии берун партофта мешаванд, ки дар он ҷо одамон аз дард дандон ба дандон зада гиря мекунанд».

¹³ Баъд ба он сардор гуфт: «Рав! Чи тавре ки имон доштӣ, ҳамон тавр мешавад». Ҳамон замон хизматгор шифо ёфт.

Шифо ёфтани бисёр одамон

¹⁴ Вақте ки Исо ба хонаи Петрус даромад, хушдомани Петрустро бо таби баланд дар рӯйи ҷойгах хобида дид. ¹⁵ Исо ба дasti вай даст расонд ва таби зан паст шуд. Ӯ аз ҷояш хеста, ба меҳмоннавозии Исо машғул шуд.

¹⁶ Он бегоҳ одамон бисёр ҷинзадагонро назди Исо оварданд ва Исо амр дода, рӯҳҳои нопокро аз онҳо берун ронд ва ҳамаи беморонро низ шифо баҳшид. ¹⁷ Ҳамин тавр, пешгӯйии Ишаъё пайғамбар ба амал омад, ки пештар гуфта буд: «Дарду бемориҳои моро Ӯ бардоштааст».*

Шарту шароити пайрави Исо шудан

¹⁸ Боре Исо дар гирдаш ҷамъ шудани одамони зиёдро дид, ба шогирдонаш амр дода гуфт, ки ба дигар тарафи баҳр

* ^{8:17} Ишаъё 53:4

гузаранд. ¹⁹ Дар ҳамин вақт як устоди шариат наздаш омада гуфт: «Устод, ман дар ҳама чо Туро пайравӣ мекунам». ²⁰ Исо ба ӯ ҷавоб дод: «Рӯбоҳон хона ва парандагони ҳаво лона до-ранд, аммо Ман, Писари Одамизод ҷое надорам, ки сарамро монам». ²¹ Дигаре аз шогирдонаш гуфт: «Хочаам! Ичозат дех аввал рафта, падарамро ба ҳок супорам». ²² Лекин Исо ба вай гуфт: «Аз паси Ман биё ва бимон, ки мурдагон мурдагони ҳудро ба ҳок супоранд».

Ором кардани тӯғон

²³ Он ғоҳ шогирдон Исоро пайравӣ карда, якчоя бо Ӯ ба қаик савор шуданд. ²⁴ Ногаҳон дар баҳр тӯғони сахте барҳост ва аз шиддати мавҷҳо қаик қариб ғарқ мешуд, лекин Исо дар хоб буд. ²⁵ Шогирдон Исоро бедор карда гуфтанд: «Хоча! Начот дех! Ҳалок мешавем!»

²⁶ Исо гуфт: «Эй сустимонҳо, барои чӣ ин қадар метарсед?» Баъд Ӯ барҳеста ба шамолу мавҷҳо фармон дод. Дархол дар ҳама чо оромии том ҳукмфармо шуд. ²⁷ Онҳо бошанд, ҳайрон монда мегуфтанд: «Ӯ чӣ гуна Шахсе аст, ки ҳатто шамолу баҳр ба Ӯ итоат мекунанд?»

Шифо ёфтани ду чинзада

²⁸ Ҳангоме ки Исо ба тарафи дигари баҳр, ба сарзамини ҷадариён расид, ду чинзадае аз қабристон берун баромада, бо Исо рӯ ба рӯ шуданд. Онҳо чунон бадҳашм буданд, ки касе ҷуръати аз он роҳ гузаштанро надошт. ²⁹ Онҳо Исоро дид, дод заданд: «Эй Писари Худо, Ту ба мо чӣ кор дорӣ? Ту омадӣ, ки моро пеш аз муҳлат азоб дихӣ?»

³⁰ Аз онҳо дуртар галаи қалони ҳуқон мечарид. ³¹ Сипас, чинҳо Исоро тавалло карда гуфтанд: «Агар моро берун карданӣ бошӣ, ба он галаи ҳуқон бифирист». ³² Исо ба онҳо «Равед» гуфт ва чинҳо аз он одамон берун баромада, ба галаи ҳуқон даромаданд. Сипас тамоми гала дав-давон ҳудро аз теппа ба баҳр партофта, дар об ғарқ шуд.

³³Хукбонон бошанд, аз он чо ба шаҳр гурехта, ин воқеа ва ҳам воқеаи бо ду чинзада рӯйдодаро ба ҳама нақл карданд.

³⁴Сипас ҳамаи одамони шаҳр ба пеши Исо омада, зориву тавалло карданд, ки Ӯ аз сарзаминашон равад.

Шифо ёфтани марди шал

9 ¹Исо ба қаиқ савор шуда, аз баҳр гузашт ва ба шаҳри Худ баргашт. ²Ҳамон лаҳза чанд нафар ба наздаш шалеро бо ҷойгаҳаш бардошта оварданд. Исо имони онҳоро дида, ба шал гуфт: «Писарам, натарс! Гуноҳҳоят баҳшида шуданд».

³Дар айни ҳол якчанд устоди шариат аз дил гузаронданд: «Ин одам суханони куфр мегӯяд». ⁴Исо фикри онҳоро фахмида гуфт: «Чаро дар дили худ фикри бад мекунед? ⁵Кадомаш осонтар аст: гуфтани он ки „гуноҳҳои ту баҳшида шуданд“ ё гуфтани он ки „бархез ва роҳ гард“? ⁶Пас Ман ба шумо исбот мекунам, ки Писари Одамизод дар рӯйи замин ҳаққи баҳшидани гуноҳҳоро дорад». Сипас ба шал гуфт: «Бархез, ҷойгаҳатро бардошта ба хонаат рав!»

⁷Он мард аз ҷояш ҳеста ба хонааш равона шуд. ⁸Мардум аз дидани ин ҳодиса ба тарс афтода, Ҳудоро, ки ба одамон чунин қудрат додааст, ситоиш карданд.

Даъват шудани Матто

⁹Вақте ки Исо аз он чо ба роҳ даромад, Матто ном марде-ро дид, ки дар ҷои ҷамъоварии андоз менишастан. Исо ба вай гуфт: «Аз паси Ман биё». Матто бархесту аз паси Ӯ равона шуд.

¹⁰Вақте ки Исо ва шогирдонаш ба сари дастархон нишастанд, бисёр андозгирон ва дигар одамоне, ки гунаҳкор хисоб мешуданд, низ ба он хона даромада, ба онҳо ҳамроҳ шуданд.

¹¹Баъзе аз фарисиён инро дида, ба шогирдони Исо гуфтанд: «Чаро Устоди шумо бо андозгирону гунаҳкорон хӯрок меҳӯрад?»

¹²Исо ин суханонро шунида, ҷавоб дод: «Ба табиб на одамони солим, балки беморон муҳтоҷанд. ¹³Рафта фахмед, ки ин гуфтаҳо чӣ маъно доранд: „Ман меҳоҳам, ки одамон раҳму

шафқат нишон диханд, на қурбонихо кунанд^{*}:* Хуллас, Ман ҳам барои он омадаам, ки на некукоронро, балки гунаҳкоронро даъват намоям».

Савол дар бораи рӯзадорӣ

¹⁴ Сипас, баъзе аз шогирдони Яхёи Таъмиддиҳанда ба Исо наздик шуда гуфтанд: «Чаро мо ва фарисиён одатан рӯза медорему шогирдони Ту не?» ¹⁵ Исо ба онҳо ҷавоб дод: «Оё дӯстони домод дар тӯйи арӯсӣ, ҳангоме ки домод бо онҳост, ғамгин мешаванд? Вале вакте мерасад, ки домод аз байнашон гирифта мешавад ва он гоҳ онҳо низ рӯза мегиранд. ¹⁶ Охир ҳеч кас аз матои нав ба либоси кӯҳна дарбех ё порғӣ намекунад, чунки дарбех ё порғӣ чудо шуда медарад ва ҷои даридаи либос боз ҳам бадтар мешавад. ¹⁷ Инчунин, шароби навтайёршударо ба ҳалтаи ҷармини кӯҳна намерезанд, чунки аз туруш шудани шароб ҳалта медарад ва шароб мерезаду ҳалта низ аз кор мебарояд. Баръакс, шароби навтайёршударо ба ҳалтаи нав мөрезанд, он гоҳ на шароб барбод мераваду на ҳалта».

Шифо ёфтани зан ва зиндашавии духтар

¹⁸ Ҳанӯз Исо суханонашро давом медод, ки сардоре омада, ба ӯ таъзим карда гуфт: «Духтари ман ҳозир вафот кард, аммо агар омада ба вай даст гузорӣ, вай зинда мешавад». ¹⁹ Исо аз ҷояш ҳеста, бо шогирданаш ҳамроҳи ӯ рафт.

²⁰⁻²¹ Зане, ки дувоздаҳ сол боз бемории хунравӣ дошт, аз дилаш гузаронда буд, ки ақаллан ба ҷомаи Исо даст расонад, шифо меёбад. Бо ҳамин ният, ӯ аз қафо ба Исо наздик шуду ба ҷомани ҷомааш даст расонд. ²² Исо ба қафо рӯй гардонда, занро дида, гуфт: «Эй духтарам, натарс! Туро имонат шифо дод». Ҳуди ҳамон лаҳза зан шифо ёфт.

²³ Баъд Исо ба хонаи сардор омада, найнавозон ва мардуми гирёно дида, ²⁴ гуфт: «Ҳамаатон аз ин ҷо равед! Духтар

* 9:13 Хушаъ 6:6

намурдааст, фақат хобидааст». Онҳо бошанд, ба гапи Исо хандиданд.²⁵ Аммо баъд аз он ки мардум берун баромаданд, Исо ба хонае, ки духтарак он чо буд, даромада, дасти ўро гирифт ва духтарак бархест.²⁶ Ин хабар дар тамоми он сарзамина пахн гашт.

Шифо ёфтани ду марди нобино

²⁷ Ҳангоме ки Исо аз он чой рафт, ду марди нобино аз дунболи Ўравон шуда фарёд заданд: «Эй насли Довуд, ба мо раҳм кун!»

²⁸ Вақте ки Исо ба хона даромад, он ду нобино ҳам ба наздашомаданд. Исо аз онҳо пурсид: «Боварӣ доред, ки Ман шуморо шифо дода метавонам?» «Бале, Хоча!» – ҷавоб доданд онҳо.

²⁹ Он гоҳ Исо ба ҷашмони онҳо даст расонда гуфт: «Аз рӯйи имонатон ҳамин тавр шавад»³⁰ ва ҷашмони онҳо бино гашт. Исо онҳоро огоҳ кард, ки дар бораи ин ҳодиса ба касе нагӯянд.³¹ Аммо онҳо аз он чо баромада рафтанду дар тамоми он сарзамина дар бораи Ӯ нақл карданд.

Шифо ёфтани марди гунг

³² Ҳанӯз он ду мард дур нарафта, якчанд кас ба пешни Исо мардеро оварданд, ки аз сабаби чин доштанаш гунг буд.³³ Лекин, вақте ки Исо аз он мард ҷинро берун кард, мард ба гап даромад ва мардум бо ҳайрат хитоб мекарданд: «Ҳаргиз ҷунин ҳодисаеро дар Истроил надида будем!»

³⁴ Аммо фарисиён мегуфтанд, ки Исо ҷинҳоро бо қудрати ҳуди сардори ҷинҳо берун мекунад.

Ба мардум раҳм кардани Исо

³⁵ Исо бошад, ба ҳамаи шаҳру дехот рафта, дар ҷамоатхонаҳо ҳалқро таълим медод, ҳабари хушро дар бораи Подшохии Ҳудо эълон мекард ва ҳар дарду бемории одамонро шифо мебахшид.³⁶ Вақте ки Исо ба мардум нигоҳ мекард, ба ҳоли онҳо раҳмаш меомад, ҷунки онҳо монанди гӯсфандони бечӯпон, сарсону саргардон ва ночору нотавон буданд.³⁷ Он гоҳ Исо ба

шогирдонаш гуфт: «Ҳосил бисёр аст, vale коргарон кам.³⁸ Аз ин рӯ, az Соҳиби ҳосил илтимос кунед, ки барои ғундоштани ҳосилаш коргаронро фиристад».

Дувоздаҳ фиристодаи Исо

10 ¹Исо ба наздаш дувоздаҳ шогирдашро даъват карда, ба онҳо қудрат дод, ки рӯҳҳои нопокро аз одамон бе-рун кунанд ва ҳар дарду бемории одамонро шифо диханд. ²Номҳои он дувоздаҳ фиристода чунинанд: аввалин Шимъун, ки ўро ҳамчунин Петрус меноманд, бародари Шимъун Андриёс, баъд бародарон Яъқуб ва Юҳанно, ки писарони Забдой буданд, ³Филиппус ва Барталмо, Тумо ва Матто (оне ки андоз ҷамъ мекард), Яъқуби писари Ҳалфой, Таддо, ⁴Шимъуни Ватандӯст ва Яхудои Исқарюти, ки баъдтар ба Исо хиёнат мекунад.

Вазифаи дувоздаҳ фиристода

⁵ Исо ба ин дувоздаҳ нафар вазифа дода, онҳоро барои иҷро намудани он фиристод. Ӯ ин тавр гуфт: «Ба назди ҳалқҳои ғайрияҳудӣ наравед ва ба шаҳрҳои сомариён надароед, ⁶балки назди ҳалқи Истроил, ки монанди гӯсфандони гумроҳшуда ҳастанд, рафта ⁷эълон кунед, ки Подшохии Ҳудо наздик аст. ⁸Беморонро шифо дихед, мурдагонро зинда кунед, одамонеро, ки гирифтори бемории пӯст ҳастанд, пок созед ва ҷинҳоро берун кунед. Ин қудрат ба шумо ройгон дода шудааст, пас шумо низ ин корро ройгон кунед. ⁹Вақте ки ба сафар мебароед, дар камарбандатон тангаҳои тиллой, нуқрагӣ ва мисин нагиред. ¹⁰Инчунин, борхалта, асо ва либоси иловагию пойафзор нагиред, чунки меҳнаткаш сазовори ҳӯроки худ аст.

¹¹Ҳангоме ки ба ягон шаҳр ё деха медароед, одами шоистаро пурсон шавед ва то рӯзи аз он ҷо рафтанатон дар хонаи ӯ бимонед. ¹²Баробари ба он хона даромадан салом дихед. ¹³Агар ахли хонавода шуморо нағз қабул кунанд, барояшон сулҳ талаб

кунед. Агар ахли хонавода шуморо нағз қабул нақунанд, бигзор сулхи талаб кардаатон ба худатон баргардад. ¹⁴ Вале агар хеч кас шуморо қабул нақунад ё ба суханонатон гүш надихад, он хонадон ё шахрро тарк карда, ҳамчун аломати огохӣ чангӯ хокашро аз поятон афшонед. ¹⁵ Ба ростӣ ба шумо мегӯям, дар рӯзи қиёмат аҳволи мардуми бадкирдори Садум ва Амуро аз холи он шаҳр сабуктар ҳоҳад буд.

Азобу укубатҳои дарпешистода

¹⁶ Инак, Ман шуморо ба назди одамон, ҳамчун гӯсфандон ба байни гургҳо мефиристам. Мисли мор хушёру мисли каbüтар безараар бошед. ¹⁷ Аз одамон эҳтиёт шавед, чунки онҳо шуморо дастгир карда, ба додгоҳ мебаранд ва дар чамоатхонаҳо қамчинкорӣ мекунанд. ¹⁸ Ба хотири Маро пайравӣ карданатон шуморо дар назди ҳокимону подшоҳон ба ҷавобгарӣ мекашанд. Он гоҳ имконият пайдо мекунед, ки дар пеши онҳо ва ғайрияҳудиён дар бораи Ман шаҳодат дихед. ¹⁹ Ҳангоме ки шуморо ба додгоҳ мебаранд, ғам нахӯред, ки ба онҳо чӣ бояд гӯед ё чӣ тавр бояд сухан ронед, чунки дар он вакът суханоне, ки бояд гӯед, ба дилатон андохта мешаванд. ²⁰ Он гоҳ на шумо, балки Рӯҳи Падари осмониатон ба воситаи шумо сухан меронад.

²¹ Дар он айём, бародар бародари худро ва падар фарзанди худро ба қатл мерасонад. Фарзандон ба падару модари худ муқобил мебароянд ва онҳоро ба марг месупоранд. ²² Ба сабаби Маро пайравӣ карданатон ҳама шуморо бад мебинанд. Вале касе ки то ба охир истодагарӣ намояд, начот ҳоҳад ёфт. ²³ Вакте ки шуморо азоб додани шуда, дар шаҳре дунболагирӣ кунанд, ба шаҳри дигар гурезед. Ба ростӣ ба шумо мегӯям, ҳанӯз шумо ба ҳамаи шаҳрҳои Истроил нарафта, Писари Одамизод меояд.

²⁴ Шогирд аз устодаш ва хизматгор аз хочааш баландтар нест. ²⁵ Барои шогирд басанда аст, ки монанди устодаш шавад ва барои хизматгор коғист, ки монанди хочааш шавад. Агар

сардори хонадонро Баал-Забул, сардори чинҳо номида бошанд, пас аъзоёни хонадонро чӣ қадар бадтар меноманд.

Дар бораи тарс

²⁶ Аз ин рӯ, аз одамон натарсед. Зоро ҳеч чизи пӯшидае нест, ки ошкор нашавад ва ҳеч чизи пинҳоне нест, ки маълум на-гардад. ²⁷ Он чизеро, ки Ман ба шумо махфӣ мегӯям, кушоду равшан гӯед. Он чизеро, ки ба шумо пиҷиррос зада мегӯям, аз болои боми хонаҳо бо овози баланд эълон намоед. ²⁸ Аз одамон, ки ҷисмро мекушанду ҷонро кушта наметавонанд, натарсед. Балки аз Ҳамоне тарсед, ки ҳам ҷон ва ҳам ҷисмро дар дӯзах нобуд карда метавонад.

²⁹ Арзиши ду ғунчишк як танга аст, аммо бе хости Падари шумо яктои он ба замин намеафтад. ³⁰ Ӯ ҳатто шумораи торҳои мӯятонро медонад. ³¹ Бинобар ин натарсед, арзиши шумо аз бисёр ғунчишкҳо ҳам зиёдтар аст.

³² Пас, ҳар кӣ дар пеши мардум мегӯяд, ки пайрави Ман аст, Ман низ дар назди Падари осмониам пайрави Ман буданашро тасдиқ мекунам. ³³ Лекин ҳар кӣ дар пеши мардум Маро рад кунад, Ман низ ӯро дар назди Падари осмониам рад мекунам.

На сулҳ, балки зиддият

³⁴ Фикр нақунед, ки Ман барои ба замин сулҳ овардан омадаам. Ман на барои овардани сулҳ, балки барои шамшери зиддият овардан омадаам. ³⁵ Ман омадаам, ки писарро аз падар, духтарро аз модар, арӯсо аз хушдоманаш чудо кунам. ³⁶ Худи аъзои хонадони одам душманони ӯ хоҳанд буд.

³⁷ Касе ки падар ё модари худро аз Ман бештар дӯст медорад, сазовори Ман нест. Инчунин, касе ки писар ё духтари худро аз Ман бештар дӯст медорад, сазовори Ман нест. ³⁸ Касе ки салиби азобу маргашро бо худ набардораду аз паси Ман наояд, сазовори Ман нест. ³⁹ Касе ки ҳаёташро нигоҳ доштан ҳоҳад, онро аз даст медиҳад, вале касе ки ба хотири Ман ҳаёташро фидо кунад, онро нигоҳ медорад.

Гирифтани мукофот

⁴⁰ Касе ки шуморо қабул мекунад, дар асл Маро қабул мекунад ва касе ки Маро қабул мекунад, дар асл Фиристандаи Маро қабул мекунад. ⁴¹ Касе ки пайғамбарро ба хотири пайғамбар буданаш қабул мекунад, мукофоти пайғамбаронро хоҳад гирифт. Касе ки одами некукорро ба хотири некукор буданаш қабул мекунад, мукофоти некукоронро хоҳад гирифт. ⁴² Ҳамчунин, касе ки ба яке аз пайравони хурдтарини Ман ба хотири шогирд буданаш ақаллан як пиёла оби хунук дихад, ба ростӣ, ба шумо мегӯям, ки бемукофот наҳоҳад монд».

Омадани шогирдони Яхё

11 ¹ Исо ба дувоздаҳ шогирдаш вазифа дода, аз он ҷо ба шаҳрҳои гирду атроф барои таълим додан ва эълон кардани хушхабар равона шуд.

² Вақте ки Яхёи Таъмиддиҳанда дар зиндан менишаст, ҳабари корҳои Масех ба гӯшаҳ расид. Он гоҳ ўчанд нафар шогирдашро назди Исо фиристод. ³ Онҳо омада аз Исо пурсиданд: «Оё Ту ҳамон шахсе ҳастӣ, ки омаданашро пешгӯйӣ карда буданд ё мо бояд мунтазири каси дигар бошем?»

⁴ Исо ба онҳо дар ҷавоб гуфт: «Он чи мешунаведу мебинед, рафта ба Яхё нақл кунед. ⁵ Яъне бигӯед, ки ҷашмони кӯрон бино мешаваду шалҳо роҳ мегарданд, нафароне, ки гирифтори бемории пӯстанд, пок мешаванду карҳо шунаво мешаванд, мурдагон зинда мешаванд ва ба бечорагон хушхабар эълон карда мешавад. ⁶ Пас хушбаҳт аст касе, ки дар ҳаққи Ман шакку шубҳа намекунад».

⁷ Ҳангоме ки шогирдони Яхё ба роҳ даромаданд, Исо ба мардум дар бораи Яхё суханашро оғоз кард: «Назди Яхё ба биёбон барои дидани чӣ рафта будед? Барои дидани найзоре, ки аз вазидани бод мечунбад? ⁸ Бигӯед, ҷаро рафта будед? Магар барои дидани одаме, ки либоси қимат мепӯшад? Охир, онҳое ки либоси қимат мепӯшанд, дар қасрҳо зиндагӣ мекунанд.

⁹ Барои чӣ рафта будед? Барои дидани пайғамбар? Дуруст, аммо ба шумо мегӯям, ки шумо каси бузургтар аз пайғамбарро дидайд. ¹⁰ Яхё ҳамон шахсест, ки Худо дар борааш дар навиштакот гуфтааст:

„Ман пешопеши Ту хабаррасони Худро мефиристам,
то барои омаданат роҳ тайёр кунад“.*

¹¹ Ба ростӣ ба шумо мегӯям, дар байни ҳамаи онҳое, ки аз модар ба дунё омадаанд, бузургтар аз Яхёи Таъмиддиҳанда касе пайдо нашудааст. Аммо шахси хурдтарин дар Подшоҳии Худо бузургтар аз Яхё аст. ¹² Аз замони Яхёи Таъмиддиҳанда то имрӯз Подшоҳии Худо ба зӯроварӣ дучор шудааст ва одамони бокудрат онро зӯран ба даст меоранд. ¹³ Дар навиштаоти пайғамбарон ва шариати Мусо то замони Яхё пешғӯйиҳо омадаанд. ¹⁴ Агар шумо ба гуфтаҳои онҳо бовар кардан хоҳед, Яхё ҳамон Илёс пайғамбар аст, ки омаданашро пешғӯйӣ карда буданд. ¹⁵ Ҳар кӣ гӯш дорад, бишнавад!

¹⁶ Лекин ин наслро бо кӣ муқоиса намоям? Онҳо монанди қӯдаконе ҳастанд, ки дар кӯча бозӣ мекунанду як гурӯҳи онҳо ба гурӯҳи дигар мегӯяд: ¹⁷ „Мо бароятон най навоҳтем, аммо шумо рақс накардед! Суруди мотам хондем, нагиристед“. ¹⁸ Ҳамчунин, Яхё омада, рӯза медошт ва май наменӯшид, аммо ҳама мегуфтанд, ки ўчин дорад. ¹⁹ Баъд Писари Одамизод омад, ки ҳам меҳӯраду ҳам менӯшад, лекин ҳама мегӯянд: „Ӯ марди пурхӯру бадмаст ва дӯсти андозгирону гунаҳкорон аст!“ Лекин дуруст будани ҳикмати Худо аз натиҷаҳояш маълум мегардад».

Шаҳрҳое, ки тавба накарданд

²⁰ Аҳолии шаҳрҳое, ки дар он Исо мӯълизоти зиёд нишон дода буд, тавба накарданд ва аз гуноҳҳояшон даст накашиданд. Бинобар ин, Исо онҳоро таъна зада, гуфт: ²¹ «Эй аҳли Кӯразину аҳли Байтсайдо, вой бар ҳоли шумо! Зеро агар он мӯълизоте, ки Ман дар байни шумо нишон додам, дар шаҳрҳои пургунохи

* 11:10 Малокӣ 3:1

Сур ва Сидун рӯй медоданд, одамони он кайҳо тавба карда, бар тан либоси мотам пӯшида, мӯйканон нишон медоданд, ки онҳо аз гуноҳҳояшон даст кашидаанд.²² Лекин Ман ба шумо мегӯям, ки дар рӯзи қиёмат аҳволи мардуми Сур ва Сидун аз ҳоли шумо сабуктар хоҳад буд!²³ Инчунин, шумо, эй аҳли Кафарнахум! Гумон мекунед, ки сари шумо то ба осмон мепрасад, аммо шумо ба дӯзах партофта мешавед. Зоро, агар он муъчизоте, ки Ман дар байни шумо нишон додам, дар шаҳри Садӯм рӯй медод, ин шаҳр то хол аз рӯйи замин нест намешуд.²⁴ Лекин Ман ба шумо мегӯям, ки дар рӯзи қиёмат аҳволи мардуми Садум аз ҳоли шумо сабуктар хоҳад буд!»

Ваъдаи оромӣ

²⁵ Сипас, Исо гуфт: «Эй Падар, эй Худованди замину осмон, ба Ту шукр мегӯям, ки ин чизҳоро аз оқилон ва хирадмандон пинҳон кардию ба одамони одӣ ошкор соҳтий. ²⁶ Бале, эй Падар, хоҳиши неки Ту чунин буд.

²⁷ Падарам ҳама чизро ба Ман додааст. Ба ғайр аз Падар, дигар ҳеч кас Писарро намешиносад. Инчунин, ҳеч кас Падарро намешиносад, ғайр аз Писар ва онҳое, ки Писар меҳоҳад Падарро барояшон зохир созад.

²⁸ Эй ҳамаи касоне, ки аз бори вазнин монда шудаед, ба назди Ман биёд ва Ман ба шумо оромӣ мебахшам. ²⁹ Чуноне ки барзагов юфро бар гардан гирифта, бор мекашонад, шумо низ юғи Маро бар гардани худ монед. Ман нармдилу хоксор ҳастам ва ҷонҳои шумо оромӣ хоҳад ёфт. ³⁰ Зоро юғи Ман осон ва бори Ман сабук аст».

Савол дар бораи рӯзи шанбе, яъне рӯзи истироҳат

12 ¹ Рӯзе Исо аз байни киштзорҳои гандум мегузашт. Ин рӯзи шанбе буд ва шогирдонаш гурусна монда, хӯشاҳои гандумро канда, донаҳояшро меҳӯрданд. ² Баъзе фарисиён инро диди назди Исо омада гуфтанд: «Инро бин, шогирдони

Ту кореро карда истодаанд, ки дар рӯзи шанбе кардани он раво нест». ³Исо дар ҷавоб гуфт: «Магар шумо дар навиштаот нахондаед, ки шоҳ Довуд, вакте ки бо ҳамроҳонаш гурусна монд, чӣ кор карда буд? ⁴Ӯ ба хонаи Худо даромада, нони ба Худо тақдимшударо гирифта ҳӯрд. Ҳол он ки аз рӯйи шариат ӯ ва ҳамроҳонаш ба ин ҳақ надоштанд, чунки ҳӯрдани он нон фақат ба коҳинон мумкин буд. ⁵Ё наҳод дар шариати Мусо нахонда бошед, ки коҳинон ҳангоми дар маъбади Худо иҷро кардани вазифаҳои худ, қоидаҳои рӯзи шанберо вайрон мекунанд, вале айбдор хисоб намешаванд? ⁶Аммо ҳаминро дониста бошед, ки Шахси бузургтар аз маъбади Худо дар ин ҷост. ⁷Дар навиштаот Худо гуфтааст: „Ман меҳоҳам, ки одамон раҳму шафқат нишон диханд, на қурбониҳо кунанд“.* Агар шумо маънои ин гуфтаҳоро мефаҳмидед, одамони бе-айбро айбдор намекардед. ⁸Охир Писари Одамизод Хоҷаи рӯзи шанбе аст».

Шифо додан дар рӯзи шанбе

⁹Сипас, Исо аз он ҷо рафта, ба ҷамоатхона даромад. ¹⁰Дар он ҷо марде буд, ки дасташ ҳушк шуда буд. Баъзе аз ҳозирон, ки Исоро айбдор кардан меҳостанд, аз Ӯ пурсиданд: «Оё аз рӯйи шариат дар рӯзи шанбе, яъне рӯзи истироҳат одамро шифо додан мумкин аст?»

¹¹Исо дар ҷавоб ба онҳо гуфт: «Агар шумо як ғӯсфанде дошта бошеду он дар рӯзи шанбе ба ҷуқурӣ афтад, магар рафта, онро аз ҷоҳ намебароред? ¹²Қадри инсон бошад аз ғӯсфанд хеле ба-ландтар аст. Пас дар рӯзи шанбе некӣ кардан равост». ¹³Баъд ба марди дасташ ҳушкшуда гуфт: «Дастатро дароз кун». Вай дасташро дароз кард ва он мисли дasti дигараш сиҳат шуд. ¹⁴Он гоҳ фарисиён аз ҷамоатхона берун баромада, нақшаи күштани Исоро кашиданд. ¹⁵Аммо Исо инро фаҳмида, аз он маҳалла баромада рафт.

* 12:7 Хушаъ 6:6

Хизматгоро интихобшудаи Худо

Одамони зиёд низ аз пайи Исо рафтанд ва Ў ҳамаи беморонро шифо дода,¹⁶ ба онҳо фармон дод, ки дар бораи Ў овоза паҳн нақунанд.¹⁷ Ба ин восита пешгӯйии Ишаъё пайғамбар ба амал омад, ки гуфта буд:

- 18 «Ин хизматгоро Ман аст, ки Ўро интихоб кардаам.
Ў маҳбуби Ман ва боиси шодмониам аст.
Ман Рӯҳамро бар Ў мефиристам
ва Ў ба ҳамаи ҳалқҳо адолатамро эълон мекунад.
- 19 Ў бо ҳеч кас баҳс намекунад ё дод намезанд ё касе дар
кӯчаҳо садои Ўро наҳоҳад шунид.
- 20 То даме ки ростиро пойдор нақунад,
касеро, ки мисли найи ҳамшуда аст, нобуд
намекунад
ва ка瑟о, ки ба монанди пилтаи нимсӯҳтаи ҷароғ аст,
хомӯш намесозад.
- 21 Ҳамаи ҳалқҳои рӯйи замин дар Ў умеди начотро
мебинанд».*

Исо ва сардори ҷинҳо

²² Сипас, ба назди Исо марди ҷинзадаero оварданд, ки аз сабаби ҷин доштанаш кӯр ва гунг буд. Исо вайро шифо дод ва ў ҳам бинову ҳам гӯё шуд. ²³ Тамоми мардум аз ин ҳодиса ба ҳайрат афтода, мегуфтанд: «Магар ин Шахс насли Довуд нест, ки мо интизораш ҳастем?» ²⁴ Лекин фарисиён инро шунида, чунин мегуфтанд: «Ў ҷинҳоро бо қурдати Баал-Забул, ки сардори ҷинҳо аст, берун мекунад».

²⁵ Исо, ки аз фикрҳои фарисиён боҳабар буд, ба онҳо гуфт: «Ҳар давлате, ки дар дохили худ аз ҳам чудо шуда, ҷанг мекунад, ба зудӣ барҳам меҳӯрад ва ҳар шаҳр ё хонаводае, ки дар дохили худ аз ҳам чудо шуда ҷанг мекунад, устувор намемонад. ²⁶ Агар шайтон худашро берун кунад, магар ин аломати

* 12:21 Ишаъё 42:1-4

он нест, ки ў дар дохили худ ба ду қисм чудо шудааст. Пас, наход хукмронии ў давом меёфта бошад? ²⁷Агар Ман чинхоро бо қудрати Баал-Забул берун кунам, пайравони шумо бо чӣ берун мекунанд? Онҳо бо кадом қудрат берун мекунанд? Онҳо исбот мекунанд, ки шумо нодуруст фикр мекунед.

²⁸Аммо, агар Ман ба воситаи Рӯхи Худо чинхоро берун кунам, аз ин бармеояд, ки Подшоҳии Худо аллакай ба шумо омадааст. ²⁹Инчунин, чӣ гуна кас метавонад ба хонаи шахси пурзӯр даромада, молу мулкашро дуздад, ба ғайр аз он ки аввал дасту пойи он мардро бандад ва он вакт хонаи ўро ғорат кунад.

³⁰Ҳар кӣ бо Ман нест, муқобили Ман аст ва ҳар кӣ бо Ман одамонро назди Худо намеорад, онҳоро аз Худо дур мекунад. ³¹Аз ин рӯ, ба шумо мегӯям, ҳар гуноҳ ва сухани куфри инсон бахшида мешавад, vale касеро, ки бар зидди Рӯҳулқудс сухани куфр мегӯяд, Худо ҳаргиз намебахшад. ³²Ҳар кас ки бар зидди Писари Одамизод сухан мегӯяд, бахшида мешавад, vale касе ки бар зидди Рӯҳулқудс сухане мегӯяд, Худо ўро дар ду дунё намебахшад.

Дарахт ва меваи он

³³Дарахти солим меваи хуб медиҳад, дарахти бад бошад, меваи бад медиҳад. Пас, чӣ хел будани дарахт аз мевааш маълум мегардад. ³⁴Эй морзодагон! Дар сурате ки худатон бад ҳастед, чӣ гуна суханони нек гуфта метавонед? Он чизе ки дар дилатон ҳаст, лабрез шуда, аз забонатон мебарояд. ³⁵Шахси нек аз хазинаи некаш чизҳои нек ва шахси бад аз хазинаи бадаш чизҳои бад берун меорад.

³⁶Ҳаминро дониста бошед, ки дар рӯзи қиёмат шумо барои ҳар сухани ноҳақе, ки гуфтаед, ҷавоб ҳоҳед дод. ³⁷Чунки аз рӯйи суханони худатон шумо ё сафед карда мешавед ё гунаҳкор хисоб мешавед».

Талаб кардани аломат

³⁸Он гоҳ баъзе аз фарисиён ва устодони шариат ба Исо гуфтанд: «Устод, меҳостем, ки аз ҷониби Худо ба мо ягон аломате

нишон дихӣ». ³⁹ Лекин Исо ҷавоб дод: «Эй насли баду бевафо, шумо аломате талаб мекунед, vale ғайр аз аломати Юнус пайғамбар ба шумо аломати дигаре дода намешавад. ⁴⁰ Чи тавре ки Юнус се шабу се рӯзро дар шиками моҳӣ гузаронда буд, ҳамон тавр Писари Одамизод се шабу се рӯзро дар зери хок мегузаронад.

⁴¹ Дар рӯзи қиёмат бошад, сокинони Нинве бархеста, ин наслро айбдор мекунанд, зоро онҳо бо шунидани пайғоми Юнус тавба карданду аз гуноҳҳояшон даст қашиданд. Ҳол он ки аз Юнус дида Шахси бузургтар дар ин чост! ⁴² Дар рӯзи қиёмат маликаи сарзамини Сабо бархеста ин наслро айбдор мекунад, зоро ӯ аз як гӯши дунё барои шунидани хикмати шоҳ Сулаймон омада буд. Ҳол он ки аз Сулаймон дида Шахси бузургтар дар ин чост!

Баргаштани рӯхи нопок

⁴³ Вақте ки рӯхи нопок, яъне чин аз шахсе берун меравад, вай бо нияти пайдо кардани манзили зист ҷойҳои беобро давр мезанаду онро намеёбад. ⁴⁴ Ниҳоят рӯхи нопок мегӯяд: „Ба хонаи пештараам бармегардам“ ва баргашта мебинад, ки ин хона ҳолӣ ва батартибу рӯбучин шудааст. ⁴⁵ Пас рӯхи нопок рафта, ҳафт рӯхи аз худаш ҳам бадтарро ҳамроҳаш гирифта меорад ва ҳамаи онҳо ба он хона даромада зиндагӣ мекунанд. Дар натиҷа, аҳволи он шахс аз ҳолати аввалааш бадтар ҳоҳад буд. Бо насли бади ин замона чунин ҳодиса рӯй ҳоҳад дод».

Модар ва бародарони Исо

⁴⁶ Ҳангоме ки Исо ҳанӯз ба мардум сухан гуфтанро давом медод, модару бародаронаш омаданд. Онҳо берун аз хона истода, ҳоҳиш карданд, ки бо Исо гап зананд. ⁴⁷ Касе аз байни одамон ба Исо гуфт: «Устод, модар ва бародаронат дар берун истодаанд ва меҳоҳанд, ки бо Ту гап зананд».

⁴⁸ Исо дар ҷавоб гуфт: «Модари Ман кист ва бародарони Ман кистанд?» ⁴⁹ Баъд бо дасташ сӯйи шогирдонаш ишора карда,

суханашро давом дод: «Инҳо модар ва бародарони Ман ҳастанд!
⁵⁰ Ҳар касе, ки хости Падари осмониамро ичро мекунад, бародар, хоҳар ва модари Ман аст».

Масал дар бораи деҳқон

13 ¹Худи хамон рӯз Исо аз хона баромада, ба соҳили баҳр рафта нишаст. ²Азбаски дар гирдаш одамони зиёд чамъ шуданд, Исо ба қаике нишаст ва одамон бошанд, дар соҳил меистоданд. ³Исо бисёр чизҳоро ба онҳо бо масалҳо нақл мекард. Ӯ гуфт: «Рӯзе як деҳқон барои кишт кардан ба киштзор меравад. ⁴Ҳангоми дона коштанаш як миқдори он ба пайраҳа меафтад ва парандаҳо омада, онҳоро аз замин чида меҳӯранд. ⁵Миқдори дигари он ба замини санглоҳу камхок меафтад. Аз сабаби чуқур набудани хоки замин он зуд месабзад. ⁶Вале бо баромадани офтоб майсаи навхез пажмурда шуда, аз сабаби решай мустаҳкам надоштанаш хушк мешавад. ⁷Миқдори дигараш ба замини хордор меафтад ва хорҳо кад кашида майсаи навсабзидаро пахш мекунанд. ⁸Лекин баъзе донаҳо ба замини хуби ҳосилхез афтода, баъзе сад, баъзе шаст ва баъзе сӣ баробар зиёдтар ҳосил медиҳанд.

⁹Ҳар кӣ гӯш дорад, бишнавад!»

Сабаби нақл кардани масалҳо

¹⁰Баъдтар шогирдони Исо ба наздаш омада пурсиданд: «Чаро Ту мардумро бо масалҳо таълим медиҳӣ?» ¹¹Исо дар ҷавоб гуфт: «Фаҳмиши сирру асрори Подшоҳии Ҳудо ба шумо ато шудааст, аммо аз онҳо ин чизҳо пинҳон аст. ¹²Чунки ба ҳар касе, ки чизе дорад, боз дода мешавад ва ӯ зиёдтар ҳоҳад дошт, аммо аз касе, ки надорад, ҳатто он андаке, ки дорад, гирифта мешавад. ¹³Барои ҳамин Ман ба онҳо бо масалҳо сухан мегӯям: онҳо нигоҳ мекунанду намебинанд, гӯш медиҳанду аммо намешунаванд ва намефаҳманд. ¹⁴Ишарьё пайғамбар пешгӯйӣ карда гуфта буд:

„Ин одамон гӯш кунанд ҳам, намефаҳманд;
бо ҷашмонашон бинанд ҳам, дарк намекунанд,

¹⁵ чунки зеҳни онҳо кунд
ва гӯшҳояшон вазнин шудааст,
ва онҳо чашмонашонро пӯшидаанд.
Вагарна чашмонашон дида,
гӯшҳояшон шунида ва ақлашон дарк карда
метавонисту
ба Ман рӯй меоварданد
ва Ман онҳоро шифо медодам“.*

Ин пешгӯйӣ ҳақиқатан дар ҳаёти онҳо амали мегардад.

¹⁶ Аммо шумо хушбахт хастед, ки чашмонатон мебинанд ва гӯшҳоятон мешунаванд. ¹⁷ Ба ростӣ ба шумо мегӯям, ки бисёр пайғамбарон ва некукорон дар орзуи дидан ва шунидани он чизҳое буданд, ки шумо мебинед ва мешунавед. Вале онҳо на диданду на шуниданд.

Маънидод кардани масал дар бораи дехқон

¹⁸ Акнун маъни масали дехқонро гӯш кунед. ¹⁹ Баъзе қасон каломро дар бораи Подшоҳии Ҳудо мешунаванду онро намефаҳманд. Шайтон омада, каломи дар дили онҳо кошташударо қашида мегирад. Ин ба монанди ба пайраҳа афтодани донаҳо аст. ²⁰ Ба замини санглох афтодани донаҳо монанди он аст, ки баъзе қасон каломро мешунаванду дарҳол бо шодӣ онро қабул мекунанд. ²¹ Вале азбаски реша надоранд, муддати кӯтоҳе устувор меистанд. Баъд ба хотири он ки ба каломи Ҳудо бовар мекунанд, ба душворӣ ва азоб дучор шуда, зуд имони ҳудро аз даст медиҳанд. ²² Ба замини хорзор афтодани донаҳо монанди он аст, ки баъзе қасон каломро мешунаванд, аммо ғаму ташвиши зиндагӣ ва орзуи сарват каломро пахш менамояд ва дар натиҷа он ҳеч ҳосиле намеорад. ²³ Вале ба замини ҳосилхез афтодани донаҳо монанди он аст, ки баъзе қасон каломро мешунаванду онро мефаҳманд. Онҳо баъзан сад, баъзан шаст ва баъзан сӣ баробар бештар самар меоранд».

* 13:15 Ишаъё 6:9-10

Масал дар бораи алафи бегона

²⁴ Пас аз он Исо масали дигареро нақл кард: «Подшохии Худоро чунин тасвир кардан мумкин аст: шахсе ба заминаш донаҳои хубро мекорад. ²⁵ Лекин вақте ки ҳама хоб мераванд, душман омада, дар байнни гандум тухми алафи бегонаро пошида, меравад. ²⁶ Сипас баробари сабзидану сарак баровардани гандум, алафи бегона низ намоён мегардад. ²⁷ Хизматгорон назди соҳиби киштзор омада мегӯянд: „Хоча, шумо дар киштзоратон донаҳои хушсифати гандумро кошта будеду ин алафи бегона аз кучо пайдо шуд?“ ²⁸ Ӯ ба онҳо ҷавоб дода мегӯяд: „Ин кори душман аст“. Хизматгорон боз мепурсанд: „Мехоҳед, ки мо рафта онҳоро канда партоем?“ ²⁹ „Не, – мегӯяд соҳиби киштзор, – ҷунки алафи бегонаро канданӣ шуда боз баъзе гандумро ҳам канда напартоед. ³⁰ Бигзор то вақти дарав ҳам гандум ва ҳам алафи бегона истад. Он вақт ба даравгарон фармон медиҳам, ки аввал алафи бегонаро канда, даста карда сӯзонанд, баъд гандумро даравида, дар анборам ҷамъ кунанд“».

Масалҳо дар бораи тухми ҳардал ва ҳамиртуруш

³¹ Исо ба онҳо боз масали дигареро нақл кард: «Подшохии Худоро чунин тасвир кардан мумкин аст: шахсе тухми ҳардалро гирифта, дар замини худ мекорад. ³² Ин тухм аз ҳамаи тухмҳои рӯйи дунё майдатарин мебошад, вале вақте ки он месабзад, аз ҳамаи растаниҳо қалонтар шуда, ба дараҳт мубаддал мегардад ва парандаҳо омада, дар шоҳаҳои он лона месозанд».

³³ Масали дигаре, ки Вай ба онҳо нақл кард, ин буд: «Подшохии Худо ба мисли ҳамиртурушест, ки зане онро гирифта, бо як ҳалта орд омехта, ҳамир кард ва тамоми ҳамир расид».

³⁴ Исо ҳама чизро ба мардум бо масалҳо баён мекард ва бе масал ба онҳо ҳеч чиз намегуфт, ³⁵ то ба амал ояд суханони пайғамбаре, ки гуфта буд:

«Ман ба онҳо бо масалҳо сухан меронам
ва чизҳои аз оғариниш пинҳонро нақл мекунам».*

Маънидод кардани масал дар бораи алафи бегона

³⁶ Вакте ки Исо аз пеши мардум ба хона рафт, шогирдонаш ба наздаш омада хоҳиш карданд, ки Ӯ масали дар бораи алафи бегона наклкардаашро ба онҳо маънидод кунад.

³⁷ Вай дар ҷавоб гуфт: «Шахсе, ки донаҳои хушсифатро мекорад, Писари Одамизод аст, ³⁸ қишишзор ин ҷаҳон аст, донаҳои гандум шаҳсоне ҳастанд, ки ба Подшохии Ҳудо тааллук доранд. Алафи бегона бошад, одамони шайтон ҳастанд ³⁹ ва душмане, ки тухми алафи бегонаро мекорад, шайтон мебошад. Мавсими дарав охирзамон аст, даравгарон бошанд, фариштаҳоянд. ⁴⁰ Ҷи тавре ки алафи бегонаро ҷамъ карда, дар оташ месӯzonанд, айнан ҳамин тавр, дар охирзамон рӯй медиҳад. ⁴¹ Яъне Писари Одамизод фариштаҳои Ҳудро мефиристад, то ки ҳамаи бадкорон ва ҳамаи васвасакоронро аз доҳили Подшохии Вай чудо карда гирифта, ⁴² ба оташи сӯзон партоянд. Дар он ҷо бошад, одамон аз дард дандон ба дандон зада гирия мекунанд.

⁴³ Аммо некукорон дар Подшохии Падарашон мисли офтоб медурахшанд. Пас ҳар кӣ гӯш дорад, бишнавад!

Давоми масалҳо дар бораи Подшохии Ҳудо

⁴⁴ Подшохии Ҳудоро чунин тасвир кардан мумкин аст: рӯзе шахсе дар қишишзор ганчинаи пинҳоншударо ёфта, онро боз пинҳон мекунад. Ӯ аз шодӣ тамоми дороияшро фурӯхта, ҳамон қишишзорро меҳарад.

⁴⁵ Инчунин Подшохии Ҳудо ба савдогаре монанд аст, ки марворидҳои зебо мечӯст ⁴⁶ ва ҳангоме ки як марвориди гаронбаҳо меёбад, рафта тамоми молу мулкашро фурӯхта онро меҳарад.

⁴⁷ Инчунин, Подшохии Ҳудо ба мисли тӯре аст, ки моҳигирон онро ба баҳр партофтанд ва ба он ҳар гуна моҳӣ даромад.

* 13:35 Забур 77:2

⁴⁸ Вақте ки он пур шуд, моҳигирон онро ба соҳил кашиданд ва нишаста, хубашро ба сабадҳо андохтанду бадашро партофтанд.

⁴⁹ Дар охирзамон низ ҳамин тавр рӯй медиҳад: фариштаҳо баромада, одамони бадкирдорро аз байни некукорон чудо мекунанд. ⁵⁰ Одамони бадкирдорро ба оташи сӯзон мепартоянд, ки дар он чо одамон аз дард дандон ба дандон зада гиря мекунанд».

Чизҳои нав ва кухна

⁵¹ Исо аз шогирдонаш пурсид: «Шумо ин гуфтаҳоямро фаҳмидед?» «Фаҳмидем», – ҷавоб доданд онҳо.

⁵² Ӯ давом дода, гуфт: «Пас, ҳар устоди шариат, ки дар Подшоҳии Ҳудо таълим ёфтааст, монанди соҳиби хона аст, ки аз ганчинаи худ чизҳои нав ва кухнаро берун мебарорад».

Ҳамдиёрони Исо аз Исо рӯй мегардонанд

⁵³ Исо накл кардани масалҳоро тамом карда, аз он чо баромад

⁵⁴ ва ба шаҳри Ҳуд баргашт. Ӯ дар ҷамоатхонаи он чо таълим медод ва онҳое, ки таълимоташро мешуниданд, ангушти ҳайрат газида, ба яқдигар мегуфтанд: «Аз кучо Ӯ ин қадар хикмату қобилияти муъчизакорӣ дорад? ⁵⁵ Магар Ӯ ҳамон Исои писари дурдгар нест, ки модара什 Марям ва бародаронаш Яъқубу Юсуфи Шимъуну Яҳудо ҳастанд? ⁵⁶ Магар ҳамаи ҳоҳаронаш дар шаҳри мо зиндагӣ намекунанд? Ӯ аз кучо ин қадар хикмату қудрат дорад?» ⁵⁷ Онҳо дар ҳаққи Исо шакку шубҳа карданд.

Ӯ бошад, ба онҳо гуфт: «Пайғамбар дар диёри Ҳуд ва дар байни ҳонадони худ қадр надорад, вале дар ҳама ҷойи дигар ӯро бо эҳтиром қабул мекунанд». ⁵⁸ Аз сабаби он ки онҳо ба Исо боварӣ надоштанд, Ӯ дар он чо муъчизаи зиёд нишон надод.

Марги Яҳёи Таъмиддиханда

14 ¹Дар он айём овоза дар бораи Исо то ба гӯши Ҳиродусе, ки ҳокими вилояти Ҷалил буд, расид. ² Ҳиродус ба мансабдоронаш гуфт, ки ин мард ҳамон Яҳёи Таъмиддиханда

аст, ки зинда шудааст ва барои ҳамин, Ӯ чунин қудрати мӯъчиликорӣ дорад.

³⁻⁴ Пеш аз марги Яхёи Таъмидиҳанда, Ҳиродус зани ба-родарааш Филиппус, Ҳиродияро ба занӣ гирифта буд. Лекин Яхё ба ӯ гуфта буд: «Аз рӯйи шариат ба шумо гирифтани зани бародаратон раво нест». Барои ҳамин Ҳиродус фармон дод, ки Яхёро дастгир намуда, дасту пояшро баста, ҳабс кунанд.
⁵ Ҳиродус меҳост Яхёро ба қатл расонад, аммо аз халқ метар-сид, зоро халқ Яхёро пайғамбар меҳисобид.

⁶ Аммо вакте ки Ҳиродус рӯзи таваллуди худро ҷашн мегирифт, духтари Ҳиродия дар пеши меҳмонон рақс карда, Ҳиродусро мафтун кард. ⁷ Ҳиродус қасам ҳӯрда ба духтар ваъда дод: «Ҳар чи аз ман талаб қунӣ, бароят медиҳам!» ⁸ Духтар аз рӯйи маслиҳати модарааш гуфт: «Бароям сари Яхёи Таъмидиҳандаро дар рӯйи табақ оварда дихед».

⁹ Ҳоким ғамгин гашт, vale ба хотири қасами дар пеши меҳмонон ҳӯрдааш, амр дод, ки ҳоҳиши духтар ичро карда шавад. ¹⁰ Ҷаллоди фиристодааш дар зиндан сари Яхёро аз танаш ҷудо кард ¹¹ ва дар рӯйи табақе ба духтар оварда дод. Духтар бошад, онро ба модарааш бурд. ¹² Баъд аз ин, шогирдони Яхё омада, часади ӯро бурда ғӯрониданд ва ҳодисаи рӯйдодаро рафта, ба Исо нақл карданд.

Сер кардани панҷ ҳазор нафар

¹³ Ин ҳодисаро шунида, Исо ба қаик савор шуда, Ҳудаш танҳо ба ҷойи беодаме рафт. Мардум аз ин огоҳ шуданду аз шаҳрҳои худ баромада, пиёда аз пайи Ӯ рафтанд. ¹⁴ Вакте ки Исо ба соҳил фаромад, мардуми зиёдеро дид, ба ҳоли онҳо раҳмаш омад ва беморонеро, ки дар байнашон буд, шифо дод.

¹⁵ Рӯз ба охир мерасид ва шогирдони Исо ба наздаш ома-да гуфтанд: «Устод! Ин як ҷойи беодам аст, рӯз торик шуд. Мардумро ҷавоб бидех, то ки ба дехаҳои гирду атроф рафта, барои худ ҳӯрокворӣ ҳаранд». ¹⁶ «Ба ҳеч ҷо рафтанашон ло-зим нест, — ҷавоб дод Исо. — Шумо ба онҳо ҳӯрок дихед!»

¹⁷ Онҳо гуфтанд: «Охир мо дар ин чо фақат панҷ нону ду моҳӣ дорем». ¹⁸ «Онҳоро ба Ман оварда дихед», — гуфт Исо ва ¹⁹ ба мардум фармон дод, ки рӯйи сабзазор нишинанд. Баъд Ӯ он панҷ нону ду моҳиро ба дасташ гирифта, ба осмон нигаристу шукр гуфт ва нонҳоро пора карда, ба шогирдонаш дод. Шогирдонаш нонпораҳоро ба мардум тақсим карданд. ²⁰ Ҳама то сер шудан ҳӯрданд ва сипас шогирдон дувоздаҳ сабадро аз нонпораҳои боқимонда пур карданд. ²¹ Шумораи онҳое, ки нону моҳӣ ҳӯрда буданд, ғайр аз занону қӯдакон, тақрибан панҷ ҳазор нафар буд.

Дар рӯйи об қадам задани Исо

²² Сипас, Исо ба шогирдонаш фармуд, ки ба қаик савор шуда, пешопеши Ӯ ба дигар тарафи баҳр раванд. Ӯ Худаш дар он чо монд, то ки мардумро ҷавоб дихад. ²³ Пас аз он барои дар танҳоӣ дуо кардан ба кӯхе баромад. Баъд аз нишасти офтоб ҳам Ӯ яккаву танҳо дар он чо буд. ²⁴ Қаик бошад, аз соҳил хеле дур рафта буд ва аз сабаби боди сахте, ки муҳолифи он мева-зид, мавҷҳои баҳр қаикро алвонҷ медоданд.

²⁵ Ҳанӯз ҷашми рӯз накафида, Исо рӯ-рӯйи об қадамзанон ба тарафи шогирдонаш равона шуд. ²⁶ Шогирдон Исоро диданд, ки дар рӯйи об қадам мезад. Онҳо «Ин арвоҳ! Арвоҳ!» гӯён аз тарсу вахм дод заданд. ²⁷ Аммо Ӯ зуд ба онҳо гуфт: «Далер бо-шед! Натарсед! Ин Манам».

²⁸ Он гоҳ Петрус гуфт: «Хоҷа, агар дар ҳақиқат ин Ту бошӣ, ба ман амр намо, ки рӯ-рӯйи об қадамзанон назди Ту биёям».

²⁹ «Биё», — амр дод Ӯ. Инак, Петрус аз қаик баромада, дар рӯйи об қадамзанон ба Исо наздик шуд. ³⁰ Лекин саҳт вазидани ша-молро дида, тарсид ва қариб ғарқ шуда, фарёд зад: «Хоҷа, маро начот дех!» ³¹ Исо зуд дасташро дароз карда, Петрусо дошта гирифт ва гуфт: «Ин қадар имонат суст аст? Чаро шубҳа кардӣ?»

³² Вакте ки онҳо ба қаик савор шуданд, шамол аз вазидан бозмонд. ³³ Он гоҳ онҳое, ки дар қаик нишаста буданд, ба Исо саҷда карда гуфтанд: «Ту дар ҳақиқат Писари Ҳудо ҳастӣ!»

Шифо ёфтани беморон дар Ҷинесор

³⁴ Онҳо аз баҳр гузашта, ба сарзамини Ҷинесор омада расиданд. ³⁵ Мардуми он ҷо Исоро шинохтанд ва ба гирду атрофи он сарзамин одамонро фиристоданд, то ки беморонро назди Ӯ гирифта биёранд. ³⁶ Онҳо аз Исо илтимос мекарданд, ки ақаллан ба лаби доманаш даст расонанд ва ҳар касе ки даст мерасонд, шифо меёфт.

Урфу одатҳои аҷдодон

15 ¹ Сипас, чанд нафар фарисиёну устодони шариат аз Уршалим ба назди Исо омада пурсиданд: ² «Чаро шогирдони Ту урфу одатҳои аҷдодони моро вайрон мекунанд? Онҳо дастонашонро нашуста, ҳӯрок меҳӯранд!»

³ Ӯ ҷавоб дод: «Чаро худатон барои иҷро кардани урфу одатҳоятон фармудаҳои Ҳудоро вайрон мекунед? ⁴ Ҳудо ба мо фармудааст: „Падару модаратро ҳурмату эҳтиром намо“* ва „агар касе волидонашро лаънат кунад, ҳатман күшта шавад“** ⁵ Шумо бошед, таълим медиҳед, ки агар касе ба падару модараш ёрӣ надода, он ҷизро ба Ҳудо баҳшад, ⁶ он гоҳ ҳоҷат нест, ки падарашро эҳтиром кунад. Ҳамин тавр шумо ба хотири урфу одатҳоятон фармудаҳои Ҳудоро барҳам медиҳед. ⁷ Эй одамони дурӯя! Ишаъё пайғамбар дар бораи шумо дуруст пешгӯйӣ кардааст:

⁸ „Ҳудо мегӯяд, ки ин одамон фақат бо забон Маро ҳурмат мекунанд,

вале дилашон аз Ман дур аст.

⁹ Онҳо Маро бехуда парастиш мекунанд,
чунки қоидаҳои инсониро ҳамчун қонуни Ҳудо таълим
медиҳанд!“***

* 15:4 Хурӯҷ 20:12; Такрори Шариат 5:16

** 15:4 Хурӯҷ 21:17

*** 15:9 Ишаъё 29:13

Чизҳое, ки одамро ҳаром мекунанд

¹⁰ Баъд Исо мардумро ба наздаш даъват карда гуфт: «Ҳамин чизро донед, ки ¹¹он чи ба даҳон медарояд, одамро ҳаром на-мекунад, балки он чи аз даҳон мебарояд, ўро ҳаром мекунад».

¹² Он гоҳ шогирданаш ба Ў наздик шуда гуфтанд: «Фарисиён аз суханони Ту ранчиданд».

¹³ Исо дар ҷавоб гуфт: «Ҳар растание, ки Падари осмонии Ман нашинондааст, бо решаш канда партофта мешавад. ¹⁴ Ба фарисиён аҳамият надиҳед. Онҳо худашон кӯр ҳастанду боз кӯрони дигарро роҳнамой мекунанд. Агар кӯр ба кӯри дигар роҳ нишон дихад, ҳар дуяшон ба ҷоҳ меафтанд».

¹⁵ Дар ин вакт Петрус аз Исо пурсид: «Он чи ба даҳан мебарояд, одамро ҳаром намекунад гуфтӣ, ин масал чӣ маъно дорад?» ¹⁶ Исо ба онҳо гуфт: «Наход то ҳол нафаҳмида бошед?

¹⁷ Магар намедонед, ки он чи шумо меҳӯред, аз даҳон медарояду баъд аз шикам гузашта, берун мебарояд? ¹⁸ Лекин он чи аз даҳан мебарояд, одамро ҳаром мекунад, чунки он аз дили одам бармеояд. ¹⁹ Зоро аз дил ҳаёлоти бад, қатл, зино, гунохи ҷинсӣ, дуздӣ, шаҳодати бардуруғ ва тухмат пайдо мешавад.

²⁰ Ин гуна чизҳо одамро ҳаром мекунанд. Аммо дастро нашуста, ҳӯрок ҳӯрдан одамро ҳаром намекунад».

Имони як зани ғайрияҳудӣ

²¹ Исо аз он ҷо баромада, ба наздиҳои шаҳрҳои Сурӯ Сидун рафт. ²² Як зани канъонӣ, ки дар он маҳал зиндагӣ мекард, додзанон омада, гуфт: «Эй Ҳоча, насли шоҳ Довуд! Ба ман раҳм бикиун! Духтарам ҷинзада асту бисёр азоб мекашад».

²³ Аммо Исо ҳеч ҷавобе надод. Шогирданаш ба Ў наздик шуда, ҳоҳиш карда гуфтанд: «Ин зан додзанону нолакунон аз дунбали мо омада истодааст. Ўро ҷавоб бидех!» ²⁴ Исо гуфт: «Ман фақат ба назди гӯсфандони гумроҳшудаи ҳалқи Истроил фиристода шудаам!»

²⁵ Лекин он зан назди Исо омада, зону зада гуфт: «Эй Хоча, ба ман ёрӣ дех!» ²⁶ Вай чавоб гардонд: «Нони фарзандонро гирифта, ба назди сагон партофтан нодуруст аст».

²⁷ «Рост мегӯйӣ, Хочаам, — гуфт дар чавоб зан, — лекин сагон ҳам нонрезаҳои аз дастархони соҳибонашон афтодаро мегӯранд». ²⁸ Исо дар чавоби вай гуфт: «Имонат бокувват аст, эй зан! Он чи меҳостиӣ, бароят ичро мешавад». Худи ҳамон лаҳза дуҳтари зан шифо ёфт.

Шифо ёфтани бисёр bemorон

²⁹ Исо он чойро тарк карда, қад-қади баҳри Чалил рафта ба кӯҳе баромада, дар он ҷо нишааст. ³⁰ Ба назди Ӯ тӯда-тӯда одамон омада, бо худ одамони лангу маъюб, кӯру гунг ва боз ҳар гуна bemoroni гуногунро оварда, пеши пойхояш мегузоштанд ва Исо онҳоро шифо медод. ³¹ Дар пеши назари мардум гунгҳо гап мезаданду шалҳо роҳ мерафтанд, кӯрон бино ва маъюbon сиҳат мегаштанд. Инро дида, ҳама хайрон монданд ва Худои Истроилро ситоиш карданд.

Сер кардани чор ҳазор кас

³² Исо шогирдонашро ба наздаш даъват карда гуфт: «Ба ин одамон раҳмам меояд, онҳо се рӯз боз бо Ман ҳастанд ва дигар хӯрдание надоранд. Ман намехоҳам, ки онҳоро аз пеши Ҳуд гурусна чавоб дихам, мабодо дар роҳ беҳол нашаванд». ³³ Шогирдонаш ба Ӯ гуфтанд: «Аз кучо дар биёбон он қадар нон ёбем, ки чунин мардуми зиёдро сер кунем?» ³⁴ Исо аз онҳо пурсид: «Шумо чанд нон доред?» «Ҳафтто, — чавоб доданд онҳо — ва якчанд моҳии майда ҳам дорем».

³⁵ Ӯ ба мардум фармуд, ки рӯйи замин бишинанд. ³⁶ Баъд Ӯ ҳафт нону моҳиро гирифта, Ҳудоро шукр гуфта, онҳоро пора кард ва ба шогирдонаш дод. Шогирдонаш нонпораҳоро ба мардум тақсим карданд. ³⁷ Мардум то сер шудан хӯрданд ва сипас, шогирдон ҳафт сабадро аз нонпораҳои бокимонда пур карданд. ³⁸ Шумораи онҳое, ки нону моҳӣ хӯрда буданд, ғайр аз занону кӯдакон чор ҳазор нафар буд.

³⁹ Сипас, Исо мардумро чавоб дода, ба қаиқ савор шуда, ба сарзамини Мачдал рафт.

Талаб кардани аломати осмонӣ

16 ¹Баъд аз чанд вақт ба назди Исо баъзе аз фарисиён ва саддуқиён омаданд. Онҳо Ўро озмуданӣ шуда, талаб намуданд, ки барояшон аз ҷониби Худо аломате дихад. ²Аmmo Исо дар чавоб гуфт: «Агар шомгоҳон осмон кушода бошад, шумо мегӯед, ки пагоҳ ҳавои нағз мешавад. ³Агар субҳидам осмон тираву гирифта бошад, мегӯед, ки имрӯз шамолу борон мешавад. Шумо аломатҳои осмонро дигар, боду ҳаворо фаҳмида метавонеду аломатҳои замонаро дигар, онҳоро муайян карда наметавонед. ⁴Фақат насли баду бевафо аломат талаб мекунад! Худо ба ин насл ба ғайр аз аломате, ки ба Юнус пайғамбар рӯй дод, аломати дигаре намедиҳад».

Инро гуфта, Ўз наздашон рафт.

Хамиртуруши фарисиёну саддуқиён

⁵ Вақте ки шогирдон ба тарафи дигари баҳр расиданд, диданд, ки бо худ нон гирифтанро фаромӯш кардаанд.

⁶ Исо ба онҳо гуфт: «Ҳушёр бошед! Худро аз хамиртуруши фарисиёну саддуқиён эҳтиёт кунед». ⁷ Он гоҳ шогирдонаш ба якдигар мегуфтанд: «Ўз сабаби бо худ нон нагирифтанамон инро гуфт».

⁸ Лекин Исо инро фаҳмида гуфт: «Имонатон суст аст! Чаро шумо нон нагирифтанатонро фикр мекунед? ⁹ Наход то ҳол ҳеч чиз нафаҳмида бошед? Магар он панҷ нонро дар ёд надоред, ки чӣ хел панҷ ҳазор нафар ҳӯрданду боз бокимондаашро дар якчанд сабад ҷамъ кардед? ¹⁰ Ён ҳафт нонро, ки чор ҳазор нафар ҳӯрданду боз бокимондаашро дар якчанд сабад ҷамъ кардед, дар ёд надоред? ¹¹ Ҷӣ тавр шумо намефаҳмад, ки Ман нонро дар назар надорам? Балки гуфтани ҳастам, ки худро аз хамиртуруши фарисиён ва саддуқиён эҳтиёт кунед!»

¹²Он гох шогирддон фахмиданд, ки Ӯ на аз хамиртуруши нон, балки аз таълимоти фарисиёну саддукиён эҳтиёт шуданро дар назар дошт.

Эътирофи Петрус

¹³Исо бо шогирдонаш ба вилояте рафт, ки дар атрофи шахри Қайсария Филиппус чойгир шуда буд. Дар он чо Ӯ ба онҳо савол дод: «Одамон Писари Одамизодро кӣ мегӯянд?» ¹⁴Онҳо ҷавоб дода гуфтанд: «Баъзеҳо мегӯянд, ки Ту Яҳёи Таъмиддиҳанда ҳастӣ, қисми дигари одамон мегӯянд, ки Илёс ё Ирмиё ва ё яке аз пайғамбарони гузаштаи дигар омадааст». ¹⁵Исо аз онҳо пурсид: «Шумо чӣ? Шумо Маро кӣ мешуморед?» ¹⁶Шимъуни Петрус ба Ӯ ҷавоб дод: «Ту Масех, яъне Таъиншудаи Худо ва Писари Худои зинда ҳастӣ».

¹⁷Он гох Исо ба Петрус гуфт: «Ту хушбахт ҳастӣ, Шимъун, писари Юнус! Чунки инро ба ту на одамон, балки Падари Ман ки дар осмон аст, кушодааст. ¹⁸Бинобар ин, ба ту мегӯям, ки ту Петрус, яъне санг ҳастӣ ва дар болои ин санг Ман ҷамоати Худро бино менамоям, ки онро ҳатто қувваҳои марг мағлуб карда наметавонанд. ¹⁹Ман ба ту калидҳои Подшоҳии Худоро медиҳам ва ҳар чиро ки ту дар замин манъ кунӣ, Худо онро аз осмон манъ мекунад ва ба ҳар чи ки иҷозат дихӣ, Худо ба он аз осмон иҷозат медиҳад».

²⁰Он гох Исо ба шогирдонаш таъкид кард, ки Масех будани Ӯро ба касе нагӯянд.

Исо марги Худро пешгӯйӣ мекунад

²¹Аз ҳамон вақт сар карда Ӯ ба шогирдонаш ошкоро мегуфт, ки бояд ба Уршалим равад ва дар он чо аз дasti пирони қавм, коҳинони калон ва устодони шариат бисёр азоб кашад. Оқибат Ӯ кушта мешавад, вале байд аз се рӯз зинда мешавад.

²²Петрус бошад, Исоро як сӯ бурда, сарзаниш карда, гуфт: «Эй Хоча, Худо нишон надиҳад! Он чи гуфтӣ, ба сарат наояд!» ²³Лекин Вай ба Петрус рӯй оварда, гуфт: «Дур шав аз Ман, эй

шайтон! Ту пеши роҳи Маро мегирӣ, чунки ту на мисли Худо, балки мисли инсон фикр мекунӣ!»

²⁴Он гоҳ Исо ба шогирдонаш гуфт: «Агар касе пайрави Ман шудан хоҳад, бояд аз ҳоҳишҳои худ рӯй гардонда, салиби азобу маргашро бардошта, Маро пайравӣ кунад. ²⁵Зоро касе, ки ҳаёташро нигоҳ доштан меҳоҳад, онро аз даст медиҳад, вале ҳар касе, ки ба хотири Ман ҳаёташро фидо мекунад, онро нигоҳ медорад. ²⁶Ба одам чӣ фоидае дорад, ки тамоми дунёро ба даст овараду ҷонашро аз даст дихад? Магар одамизод бар ивази ҷони худ товоне дода метавонад? ²⁷Писари Одамизод бо шӯҳрату ҷалоли Падараш ҳамроҳи фариштаҳои Худ омада, ба ҳама муъвоғики амалашон подош медиҳад. ²⁸Ба ростӣ ба шумо мегӯям, ки дар ин ҷо қасоне ҳастанд, ки ҳанӯз аз дунё нагузашта, Писари Одамизодро мебинанд, ки барои подшоҳӣ кардан меояд».

Дигаргун шудани намуди зоҳирӣи Исо

17 ¹Пас аз шаш рӯз Исо танҳо Петрус ва бародарон Яъқуб ва Юханноро ҳамроҳаш гирифта, ба қӯҳи баланде баромад. ²Баъд дар пеши назари шогирдон намуди зоҳирӣ ^ӯ дигаргун шуд. Ҷеҳрааш монанди офтоб дураҳшид, либосаш ҳам мисли равшани нур сап-сафед шуд. ³Ногаҳон Мусо ва Илёс пайғамбар дар пеши назари шогирдон пайдо шуданд ва бо Исо сухбат карданд. ⁴Петрус ба Исо гуфт: «Хоча, чӣ қадар хуб аст, ки мо ин ҷо ҳастем. Агар ҳоҳӣ ман дар ин ҷо се ҳайма месозам, яке барои Ту, дигаре барои Мусо ва сеюм барои Илёс».

⁵Ҳанӯз вай суханашро тамом накарда, абри дураҳшоне пайдо шуда, онҳоро фаро гирифт ва аз он овозе баромад: «Ин Писари азизи Ман аст ва Ман аз ^ӯ хушнудам. ^ӯро гӯш кунед». ⁶Аз шунидани ин овоз шогирдонро ваҳм фаро гирифт ва онҳо худро ба рӯйи замин партофтанд. ⁷Аммо Исо ба наздашон омада, ба онҳо даст расонда гуфт: «Барҳезед ва аз ҳеч чиз натарсед». ⁸Онҳо ба боло нигоҳ карданд ва ғайр аз Исо касеро надиданд.

⁹Вақте ки онҳо аз қӯҳ поён мефаромаданд, Исо ба шогирдон фармууд, то даме ки Писари Одамизод аз мурдагон зинда

нашавад, чизи дидашонро ба касе нақл накунанд. ¹⁰ Он гоҳ шогирдонаш аз ӯ пурсиданд: «Чаро устодони шариат мегӯянд, ки пеш аз Масех бояд Илёс биёяд?»

¹¹ «Дуруст, — ҷавоб дод ӯ, — аввал бояд Илёс биёяд ва ҳама ҷизро барқарор намояд. ¹² Лекин ба шумо мегӯям, ки Илёс аллакай омадааст ва одамон вайро нашинохтанду ҳар коре, ки хостанд, ба вай карданд. Бо Писари Одамизод низ ҳамон тавр рафткор ҳоҳанд кард».

¹³ Он вакт шогирдонаш фахмиданд, ки Исо Илёс гуфта, Яхёи Таъмиддиҳандаро дар назар дошт.

Шифо ёфтани бачаи ҷинзада

¹⁴ Ҳангоме ки онҳо назди мардум баргаштанд, марде пеши Исо омада, ба зону истода, ¹⁵ гуфт: «Хоча, ба писарам раҳм бикиун! Вай тез-тез аз ҳуш рафта, шах мешавад ва бениҳоят азоб мекашад. Аз ин рӯ, ӯ ҳудро зуд-зуд ба оташ ё ба об мепартояд. ¹⁶ Вайро ба назди шогирдонат овардам, лекин онҳо ӯро шифо дода натавонистанд».

¹⁷ Исо ҷавоб дод: «Эй насли беимону қаҷрафтор! То кай бо шумо бошам? То кай шуморо тоқат кунам? Вайро ба наздам биёред!» ¹⁸ Бачаро гирифта, ба наздаш оварданд ва ӯ ба ҷин фармон дод, ки аз бача берун барояд. Ҷин берун баромад ва бача ҳуди ҳамон лаҳза сиҳат шуд.

¹⁹ Сипас шогирдон дар танҳоӣ аз Исо пурсиданд: «Чаро мониро берун карда натавонистем?»

²⁰⁻²¹ Ӯ дар ҷавоб гуфт: «Аз сабаби сустимониатон. Агар шумо ҳатто ба андозаи донаи ҳардал имон медоштеду ба ин кӯҳ „Аз ин ҷо ба он ҷо гузар“ мегуфтед, он ба шумо итоат мекард. Барои имондор ҳеч кор ғайриимкон нест».

Исо марги Ҳудро дубора пешгӯйӣ мекунад

²² Ҳангоме ки шогирдон дар Ҷалил ҷамъ омаданд, Исо ба онҳо гуфт: «Писари Одамизод ба дasti одамон супорида мешавад ²³ ва онҳо ӯро мекушанд, лекин дар рӯзи сеюм ӯ зинда

мегардад». Аз шунидани ин суханон шогирдонаш бисёр ғам-гин шуданд.

Супоридани андози маъбади Ҳудо

²⁴ Вақте ки Исо бо шогирдонаш ба Кафарнаҳум омад, касоне ки барои маъбади Ҳудо андоз ҷамъ мекарданд, назди Петрус омада пурсиданд: «Магар Устоди ту андоз намесупорад?»

²⁵ «Албатта месупорад», – ҷавоб дод Петрус.

Баъд Петрус ба хона даромад ва ҳанӯз ў даҳон накушода, Исо ба вай гуфт: «Шимъун, ба фикри ту подшоҳон андозу хироҷро аз кӣ меситонанд? Аз одамони ҳудӣ ё бегонағон?» ²⁶ «Аз бегонағон», – ҷавоб дод Петрус.

Исо гуфт: «Пас фарзандони подшоҳ аз ин вазифа озоданд. ²⁷ Лекин барои наранҷонидани ин одамон ба сӯйи баҳр рафта, бо шасти моҳигирӣ сайд кун. Аз даҳони моҳии аввалине, ки сайд мекунӣ, тангаеро меёбӣ ва ин тангари гирифта, аз номи Ман ва ҳудат андоз супор».

Кӣ аз ҳама бузургтар аст?

18 ¹Дар ин вақт ба пеши Исо шогирдонаш омада пурси-данд: «Дар Подшоҳии Ҳудо кӣ бузургтар аст?»

² Исо ба наздаш як қӯдакро ҳонда, ўро дар пеши шогирдон гузошта, ³ҷавоб дод: «Ба ростӣ ба шумо мегӯям, агар сӯйи Ҳудо барнагардед ва монанди қӯдакон нашавед, ҳаргиз ба Подшоҳии Ҳудо намедароед. ⁴ Пас ҳар кӣ ба мисли ин қӯдак хоксор бошад, дар Подшоҳии Ҳудо бузургтар аст ⁵ва ҳар касе, ки чунин қӯдакро ба хотири номи Ман қабул мекунад, дар асл Маро қабул мекунад.

⁶ Лекин вой бар ҳоли касе, ки яке аз ин пайравони хурди ба Ман имоновардaro гумроҳ кунад. Барои вай бехтар мешуд, ки ба гарданаш санги осиёбро баста, ба баҳри чукур партоянд.

⁷ Вой бар ҳоли одамони ин олам аз дасти васвасаҳо! Ваsva-саҳо ҳамеша пайдо мешаванд, vale вой бар ҳоли васвасакорон!

⁸ Агар даст ё поят туро ба гуноҳ кардан водор созад, онро бурида парто. Назар ба он ки бо ду дасту пой ба оташи абадии

дӯзах партофта шавӣ, беҳтар аст, ки бе як даст ё пой соҳиби ҳаёт шавӣ. ⁹ Инчунин, агар ҷашмат туро ба гуноҳ кардан водор созад, онро қанда парто, зоро назар ба он ки бо ду ҷашм ба оташи дӯзах партофта шавӣ, беҳтар аст, ки бо як ҷашм соҳиби ҳаёт шавӣ.

Масал дар бораи гӯсфанди гумшуда

¹⁰⁻¹¹ Эҳтиёjt шавед, ҳатто ба хурдтарин пайрави Ман беҳурматӣ нақунед, зоро ба шумо мегӯям, ки фариштаҳои онҳо ҳамеша дар назди Падари осмониам ҳузур доранд.

¹² Ҷӣ фикр мекунед? Агар касе сад гӯсфанд дошта бошад ва яке аз онҳо гум шавад, оё вай наваду нуҳтояшро дар кӯҳсор гузошта, ба ҷустуҷӯи гӯсфанди гумшудааш намеравад? ¹³ Баъд аз ёфтанаш, ба ростӣ ба шумо мегӯям, ки барои ин гӯсфанд назар ба он наваду нуҳ гӯсфанде, ки гум нашудаанд, бештар хурсандӣ мекунад. ¹⁴ Падари осмонии шумо низ ҳаргиз намехоҳад, ки яке аз пайравони хурдтарини Ман нобуд шавад.

Фармон дар бораи баҳшидани гуноҳ

¹⁵ Агар бародар ё ҳоҳар ба ту бадӣ кунад, байни худат ва ӯ дар танҳоӣ гуноҳашро фаҳмон. Агар ӯ ба сухани ту гӯш дихад, дон, ки вайро аз нав ҳамчун бародар ё ҳоҳар пайдо кардай. ¹⁶ Вале агар гӯш надихад, як ё ду каси дигарро ҳамроҳи худ гир, то аз забони ду ё се шоҳид суханонат тасдиқ шавад. ¹⁷ Агар ба онҳо гӯш надихад, ба ҷамоат гӯй ва агар ба ҷамоати имондорон низ гӯш надихад, бигзор ӯ барои ту ҳамчун андозгири беинсоф ё одами беимон бошад.

¹⁸ Ба ростӣ ба шумо мегӯям, ҳар чиро, ки шумо дар замин манъ кунед, Ҳудо онро аз осмон манъ мекунад ва ба ҳар чи ки иҷозат дихед, Ҳудо ба он аз осмон иҷозат медиҳад. ¹⁹ Боз ба шумо мегӯям, ки агар дар замин ду каси шумо бо розигии якдигар барои ягон чиз дуо кунед, Падари осмониам ҳатман бароятон ҳамон чизро медиҳад. ²⁰ Зоро дар ҷое ки ду ё се кас

ба хотири номи Ман чамъ мешаванд, Ман дар байни онҳо хузур дорам».

Масал дар бораи хизматгори бераҳм

²¹ Он гоҳ Петрус назди Исо омада, гуфт: «Хоча, чанд бор бародари худро, ки ба ман бадӣ карда бошад, бахшам? Оё то хафт бор?»

²² Ӯ ҷавоб дод: «Не, хафтоду хафт бор бубахш. ²³ Зеро Подшоҳии Ҳудоро чунин тасвир кардан мумкин аст: Рӯзе як шоҳ хост, ки қарзҳои хизматгоронашро ҳисоб кунад. ²⁴ Вақте ки ҳисобу китобро сар кард, ба наздаш хизматгореро оварданд, ки аз шоҳ даҳ ҳазор ҳалтacha тилло қарздор буд. ²⁵ Азбаски хизматгор аз уҳдаи баргардондани қарз намебаромад, шоҳ амр дод, ки ба ҷойи қарзаш ӯ бо зану фарзандонаш ва тамоми молу мулкаш фурӯхта шавад. ²⁶ Он хизматгор худро пеши пойҳои шоҳ партофта, зориу тавалло кард: „Илтимос, ба ман мухлат дихед ва ман тамоми қарзамро бармегардонам“. ²⁷ Шоҳ ба холи хизматгор раҳм карду қарзашро ба вай бахшида, ӯро ҷавоб дод.

²⁸ Лекин чун хизматгор берун рафт, рафиқашро дид, ки аз ӯ сад тангай нуқра қарздор буд. Ӯ вайро саҳт дошта, гулӯяшро, фишурда гуфт: „Қарзатро баргардон“. ²⁹ Рафиқаш худро ба рӯйи замин партофта, зориву тавалло кард: „Илтимос, мухлат дех ва ман қарзамро бармегардонам“. ³⁰ Аммо хизматгор розӣ нашуда, рафиқашро ба зинdon андоҳт, то ки вай қарзашро супорад. ³¹ Чун дигар хизматгорон ин воқеаро диданд, бисёр ғамгин шуданд ва назди шоҳ омада, ҳар он чи рӯй дода буд, ба вай нақл карданд. ³² Шоҳ он хизматгорро ба наздаш хонда, гуфт: „Эй хизматгори бад! Ту маро зориву тавалло кардӣ ва ман ба ту тамоми қарзатро бахшидам ва ³³ ба ту раҳм кардам. Пас ту ҳам бояд ба рафиқат раҳм мекардӣ“.³⁴ Шоҳ дар ғазаб шуда, амр дод, ки ин хизматгорро то пурра супоридани қарзаш ба ҳабс партоянд, то азоб кашад.

³⁵ Ҳуллас, агар бародаратонро аз самими дил набахшед, Падари осмониам бо шумо монанди он шоҳ рафтор мекунад».

Дар бораи талок

19 ¹Исо суханоашро ба охир расонда, аз вилояти Чалил сўйи сарзамини Яхудия, ки дар тарафи дигари Урдун чойгир буд, раҳсипор шуд. ²Мардуми бисёре аз паси Ў рафтанд ва Ў онҳоро шифо дод.

³Фарисиён Исоро санциданӣ шуда пурсиданд: «Оё аз рӯйи шариат мумкин аст, ки мард бо ҳар сабаб аз занаш чудо шавад?» ⁴Исо дар ҷавоб ба онҳо гуфт: «Магар дар навиштаот нахондаед, ки Офарандай одамизод аз ибтидо „онҳоро мард ва зан оғарид“?* ⁵Боз дар навиштаот гуфта шудааст, ки „Аз ҳамин сабаб мард падару модари худро гузошта, ба зани худ мепайвандад ва онҳо як тан мешаванд“** ⁶Акнун онҳо на ду тан, балки як тан мебошанд. Пас, бигзор касе зану шавхарро аз ҳамдигар чудо накунад, зеро Худо он ду нафарро бо ҳам пайвастааст».

⁷Фарисиён боз пурсиданд: «Пас чаро Мусо фармудааст, ки барои чудо шудан мард ба занаш талокномае дода, аз ў чудо шавад?»*** ⁸Ў дар ҷавоб гуфт: «Ба сабаби кунdfaҳмию саркашиатон Мусо иҷозати чудо шуданро додааст, аммо аз аввал ин тавр набуд. ⁹Ман ба шумо мегӯям, ки агар марде бо ҳар сабабе, ғайр аз зино аз занаш чудо шуда, зани дигар гирад, зинокор аст».

¹⁰ Шогирдони Исо гуфтанд: «Устод, агар вазифаи шавхар нисбат ба зан ин хел бошад, он гоҳ ба мард бехтар аст, ки тамоман зан нагирад». ¹¹«На ҳама ин гуфтаҳоро қабул карда метавонанд, – ҷавоб дод Ў, – фақат касоне, ки Худо ба онҳо чунин қобилият додааст, онро қабул мекунанд. ¹²Зеро баъзеҳо мисли ахташуда таваллуд мешаванду зан намегиранд, баъзеҳоро одамон ахта мекунанд ва баъзеҳо бо нияти ба Худо

* 19:4 Ҳастӣ 1:27

** 19:5 Ҳастӣ 2:24

*** 19:7 Такрори Шариат 24:1, 3

хизмат кардан зан намегиранд. Бигзор касе, ки ин гуфтахоро қабул карда метавонад, қабул кунад».

Исо ва қўдакон

¹³ Ҳамон вақт ба назди Исо қўдаконро оварданд, то ки Ў ба сари онҳо даст гузошта, барояшон дуо кунад. Шогирдон ин-ро дида, падару модаронро сарзаниш намуданд. ¹⁴ Аммо Исо гуфт: «Монед, ки қўдакон назди Ман оянд, пеши роҳи онҳоро нагиред, зеро Подшохии Худо насиби онҳоест, ки мисли қўдак хастанд». ¹⁵ Баъд ба сари қўдакон даст гузошта, барояшон дуо карда, аз он чо рафт.

Марди сарватманд

¹⁶ Боре як мард пеши Исо омада, аз Ў пурсид: «Устод, барои ба даст овардани ҳаёти абадӣ чӣ некие бояд кунам?» ¹⁷ Ба вай гуфт: «Чаро дар бораи некуй аз Ман мепурсӣ? Танҳо Худо нек аст. Агар хоҳӣ, ки ҳаёти абадӣ насибат гардад, фармудахоро риоя намо». ¹⁸ «Кадом фармудахоро?» – пурсид мард.

Исо қонунҳои асосиро номбар кард: «Қатл накун, зино на-кун, дуздӣ накун, шаҳодати бардуруғ надех, ¹⁹ падару модаратро ҳурмату эҳтиром намо ва дигаронро мисли худат дўст бидор».*

²⁰ Ҷавонмард ҷавоб дод: «То ба имрӯз ҳамаи ин фармоишҳоро риоя кардаам. Ғайр аз ин, боз чӣ кор карданам лозим аст?»

²¹ Исо ба вай гуфт: «Агар хоҳӣ, ки комил бошӣ, рафта, тамоми молу мулкатро фурӯхта, пулашро ба камбағалон тақсим кун. Он гоҳ сарват дар осмон пайдо мекунӣ. Баъд омада, Маро пайравӣ намо».

²² Ҷавонмард хеле сарватманд буд, бинобар ин, аз шунидани ин суханон андӯҳгин гашта, аз он чо рафт.

²³ Он гоҳ Исо ба шогирдонаш гуфт: «Ба ростӣ ба шумо ме-гӯям, ки ба Подшохии Худо даромадани шахси сарватманд бениҳоят душвор аст. ²⁴ Боз мегӯям, ки аз сўроҳии сўзан

* ^{19:19} Хуруч 20:12-16; Такрори Шариат 5:16-20; Ибодат 19:18

гузаштани шутур осонтар аст аз он ки шахси сарватманд ба Подшохии Худо дарояд».

²⁵ Шунидани ин суханон шогирдонро ба хайрат оварду онҳо пурсиданд: «Пас кӣ начот ёфта метавонад?» ²⁶ Исо ба шогирдонаш бодиққат нигоҳ карда гуфт: «Барои одамизод ин кор ғайриимкон аст, vale барои Худо ҳама чиз имкон-пазир аст».

²⁷ Он гоҳ Петрус гуфт: «Мо аз баҳри ҳама чиз гузашта, Туро пайравӣ кардем. Бо мо чӣ мешавад?» ²⁸ Исо ба онҳо ҷавоб дод: «Ба ростӣ ба шумо мегӯям, вакте ки дунё нав мешаваду Писари Одамизод бар таҳти пуршукӯҳи Худ мешинаид, дувоздаҳ нафари шумо низ ки Маро пайравӣ кардаед, бар таҳтҳо нишаста, ба дувоздаҳ қабилаи Истроил ҳукмронӣ мекунед. ²⁹ Инчунин, ҳар касе ки барои Ман шуда, аз баҳри хонаҳо, бародарон ё хоҳарон, падар ё модар, фарзандон ё заминҳояш гузашта бошад, ҳамаи инро сад маротиба зиёдтар пайдо мекунад ва дар оянда ҳаёти абадӣ низ насибаш мегардад. ³⁰ Лекин бисёр аввалинҳо охирон мешаванд ва охиринҳо аввалин».

Масал дар бораи мардикорони токзор

20 ¹Исо суханашро давом дода гуфт: «Подшохии Худоро ҷунин тасвир кардан мумкин аст: як заминдор барои ба токзораш киро кардани мардикорон сахарии барвақт бे-рун рафт. ² Ӯ якчанд мардикорро ёфта, онҳоро яқдинорӣ ба рӯзи кориашон киро карду ба токзораш фиристод. ³ Соати қариби нух вай дар бозор мардикорони дигарро дид, ⁴ ба онҳо гуфт: „Шумо ҳам ба токзори ман рафта кор кунед, баъд ман музди коратонро медиҳам“.⁵ Онҳо рафтанд. Заминдор соатҳои қариб дувоздаҳ ва се низ рафта мардикоронро киро кард. ⁶ Қариби соати панҷ буд, ки вай боз якчанд мардикорро дида пурсид: „Чаро шумо тамоми рӯзатонро бекор гузаронда истодаед?“ ⁷ Онҳо дар ҷавоб гуфтанд: „Касе моро киро накард“. Сипас соҳиби токзор гуфт: „Шумо ҳам ба токзори ман рафта кор кунед“.

⁸Чун шом расид, сохиби токзор ба назоратбараш гуфт: „Рафта мардикоронро даъват карда, музди корашонро дех. Аз онхое, ки охирин киро кардам, сар кунед“. ⁹Мардикороне, ки соати панҷ киро шуда буданд, ҳар кадоме яқдинорӣ музд гирифтанд. ¹⁰Вақте ки аввалин кирошудагон омаданд, фикр карданд, ки бештар музд мегиранд, аммо ҳар кадоме аз онҳо низ яқдинорӣ гирифтанд. ¹¹Онҳо пулашонро гирифта, аз сохиби токзор шикоят карданд: ¹²„ОНХОЕ, ки охирин киро шуда буданд, фақат як соат кор карданд. Мо бошем, дар офтоби сӯзон рӯзи дароз кор кардему шумо ба онҳо баробари мо музд додед!“ ¹³Лекин сохиби токзор ба яке аз онҳо ҷавоб дода гуфт: „Эй рафиқ! Ман ҳаққатро наҳӯрдаам. Магар худат розӣ нашудӣ, ки барои як рӯзи кориат як динор дихам? ¹⁴Пулатро гиру рав. Ба ин марде, ки охирин киро кардам, хостам баробари ту музд дихам. ¹⁵Магар ман ҳақ надорам, ки бо пулам ҳар чи хоҳам кунам? Ё ба саховатмандии ман ҳасад мебарӣ?“»

¹⁶Дар хотима Исо гуфт: «Пас охиронҳо аввалин мешаванд ва аввалинҳо охирин».

Пешгӯйии сеюмини Исо дар бораи марги Ҳуд

¹⁷Исо ба сӯйи Уршалим роҳравон шогирдонашро ба як тарафе бурда, танҳо ба онҳо гуфт: ¹⁸«Мо ба Уршалим рафта истодаем. Дар он ҷо Писари Одамизод ба дасти коҳинони калон ва устодони шариат супорида мешавад. Онҳо Ӯро ба марг маҳкум карда, ¹⁹ба дасти ғайрияҳудиён месупоранд. Ғайрияҳудиён Ӯро масҳараву қамчинкорӣ карда, оқибат ба салиб меҳкӯб мена-моянд. Лекин Вай дар рӯзи сеюм зинда мешавад».

Хоҳиши як модар

²⁰Дар ин миён зани Забдой бо ду писараш назди Исо омада, ба Ӯ таъзим карда, чизе хоҳиш карданӣ шуд.

²¹Исо пурсид: «Ту чӣ меҳоҳӣ?» Зан ҷавоб дод: «Меҳоҳам, ҳангоми подшоҳӣ карданат амр кунӣ, ки ин ду писари ман аз тарафи росту чапи Ту бишинанд».

²² Исо ба писарони зан гуфт: «Шумо намефаҳмед, ки чиро талаб карда истодаед. Магар аз он косаи азобе, ки Ман менӯшам, шумо нӯшида метавонед?»

«Метавонем», – чавоб доданд онҳо.

²³ Ӯ гуфт: «Бале, шумо дар ҳақиқат аз косаи Ман хоҳед нӯшид. Аммо ба интихоб кардани он қасоне, ки аз дасти росту чапи Ман мешинанд, ҳақ надорам. Ин чойхо насиби онҳое мешаванд, ки Падарам барояшон тайёр кардааст».

²⁴ Даҳ шогирди дигар инро шунида, аз ин ду бародар саҳт ба ғазаб омаданд. ²⁵ Он гоҳ Исо ҳамаи онҳоро ба наздаш даъват карда гуфт: «Шумо медонед, ки подшоҳон ва ҳокимон ба мардуми худ зўроварӣ мекунанд ва ҳукмашонро бар онҳо мегузаронанд. ²⁶ Лекин дар байни шумо набояд ин тавр бошад. Баръакс, ҳар касе ки дар байни шумо бузург будан меҳоҳад, бояд хизматгори дигарон бошад ²⁷ ва ҳар касе, ки меҳоҳад дар пеш истад, бояд ғуломи дигарон бошад. ²⁸ Ҳамчунин, Ман, Писари Одамизод наомадаам, ки ба Ман хизмат кунанд. Ман омадаам, ки ба дигарон хизмат кунам ва барои нархи начоти бисёр одамонро супоридан чонамро фидо кунам».

Шифо ёфтани ду марди нобино

²⁹ Ҳангоме ки Исо бо шогирдонаш аз шаҳри Ариҳо ба роҳ баромад, мардуми зиёде аз пайи Ӯ рафтанд. ³⁰ Ду нобиное дар канори роҳ менишастанд. Онҳо гузаштани Исоро шунида, зуд фарёд заданд: «Эй Хоча, эй насли Довуд! Ба мо раҳм кун!»

³¹ Мардум бошанд, онҳоро сарзаниш карда мегуфтанд, ки хомӯш шаванд. Аммо онҳо боз баландтар дод зада, мегуфтанд: «Эй насли Довуд! Эй Хоча, ба мо раҳм кун!»

³² Исо аз роҳаш бозистода онҳоро ба наздаш хонд ва пурсид: «Шумо чӣ меҳоҳед? Бароятон чӣ кор кунам?» ³³ Онҳо чавоб дода гуфтанд: «Эй Хоча, меҳоҳем, ки ҷашмонамонро бино кунӣ».

³⁴ Дили Исо ба ҳоли онҳо сӯхту ба ҷашмонашон даст гузошт. Худи ҳамон лаҳза ҷашмони он ду мард бино шуданд ва онҳо аз паси Исо рафтанд.

Ба Уршалим бо тантана ворид шудани Исо

21 ¹Исо ва шогирдонаш ба шахри Уршалим наздик шуда, ба дехаи Байтфочии назди кӯхи Зайтун расиданд. Сипас, Исо ду шогирдашро пешопеши Худ фиристода, ²ба онҳо чунин гуфт: «Ба дехае, ки дар рӯ ба рӯйи шумост, равед. Ҳамин ки ба он чо мерасед, модаҳари басташудаеро бо бачааш мебед. Онҳоро кушода, назди Ман биёред. ³Агар касе ягон чиз пурсад, гӯед, ки онҳо ба Худованд даркор шуданд ва ӯ даррав барои бурдан иҷозат медиҳад».

⁴Ин ҳодиса барои ба амал омадани суханони пайғамбар рӯй дод, ки чунин гуфта буд:

⁵ «Ба сокинони шаҳри Уршалим бигӯед:
„Бинед, Шоҳи шумо ба наздатон омада истодааст.
Шоҳи хоксор, ки ҳарсавор аст,
болови бачаи модаҳаре омада истодааст“.*

⁶Инак, ду шогирдаш рафта, гуфтаи Исоро ичро карданд. ⁷Онҳо модаҳарро бо бачааш оварда, ҷомаҳои худро ба болои онҳо партофтанд ва Исо савор шуд. ⁸Мардуми зиёде, ки бо Исо буданд, ҷомаҳои худро пеши роҳи Ӯ пойандоз мекарданд, баъзеашон бошанд, навдаҳои дараhtonро бурида, аз рӯйи ҳурмат сари роҳаш мегузоштанд. ⁹Мардум аз пешу қафои Исо роҳравон бо овози баланд дод мезаданд:

«Шаъну шараф ба насли Довуд!
Баракат ёбад касе, ки ба номи Худованд меояд!
Шаъну шараф ба Ҳудо дар осмон!**

¹⁰Вақте ки Ӯ ба Уршалим ворид гашт, тамоми шаҳр ба ҳаяҷон омад. Одамон «Ин кист?», гуфта мепурсиданд. ¹¹Мардуме, ки аз пайи Исо меомаданд, ҷавоб медоданд, ки ин Исо пайғамбар, аз шахри Носираи вилояти Ҷалил аст.

* 21:5 Закарё 9:9

** 21:9 Забур 117:25-26

Пок кардани маъбади Худо

¹² Сипас, Исо ба хавлии маъбади Худо даромада, ҳамаи онҳоеро, ки бо харидуфурӯш машғул буданд, аз он чо берун ронд. Мизҳои пуливазкунандагон ва курсихои кабӯтарфурӯшонро чаппа карда, ¹³гуфт: «Худо дар навиштаот гуфтааст, ки „Хонаи Ман хонаи дуо номида мешавад“.* Аммо шумо онро ба дуздхона табдил додаед».

¹⁴ Дар маъбади Худо кӯрон ва шалҳо назди Исо омаданд ва ӯ онҳоро шифо дод.

¹⁵ Коҳинони калон ва устодони шариат бо дидани муъчизаҳои аҷоиби Исо ва аз шунидани садои кӯдакон, ки дар маъбади Худо дод зада «Шаъну шараф ба насли Довуд!» мегуфтанд, ба ғазаб омаданд. ¹⁶ Онҳо ба Вай гуфтанд: «Магар Ту намешунавӣ, ки кӯдакон чӣ гуфта истодаанд?»

«Албатта мешунавам, – ҷавоб дод Исо ва илова кард, – Магар шумо дар навиштаот ин гуфтаҳоро наҳондаед:

„Аз забони кӯдакону тифлони ширхӯр ситоишро ба вучуд овардай“?»**

¹⁷ Бо ин суханон, Исо онҳоро тарқ карда, аз шаҳр берун шуд ва ба дехаи Байтанё рафта, шабро дар он чо гузаронд.

Хушк шудани дарахти анчир

¹⁸ Субҳидам Исо ҳангоми бозгашт ба шаҳр дар роҳ гурусна монд. ¹⁹ Ӯ дар сари роҳаш дарахти анчиреро дид, назди он омад. Аммо ба ғайр аз баргҳо дар он ягон мевае наёфта, ба дарахт гуфт: «Акнун, ту ҳаргиз мева наҳоҳӣ дод». Ҳамон замон дарахт аз бехаш хушк шуд.

²⁰ Шогирдон ин ҳодисаро дид, бо тааҷҷуб пурсиданд: «Чӣ гуна дарахти анчир дар як лаҳза хушк шуд?» ²¹ Исо ба онҳо ҷавоб дод: «Ба ростӣ ба шумо мегӯям, агар имон дошта бошеду

* 21:13 Ишаъё 56:7

** 21:16 Забур 8:3

шубха накунед, он гох он кореро, ки Ман бо дарахти анцир кардам, шумо хам карда метавонед. На фақат ин корро, балки агар шумо хатто ба ин күх бархеста худро ба баҳр парто, гүед, суханатон ичро мешавад.²² Агар шумо бовар кунед, он гох ҳар чи дар дуо талаб кунед, ба даст меоваред».

Савол дар бораи хуқуки Исо

²³ Вақте ки Исо ба маъбади Худо баргашта, ба таълимдиҳӣ машғул шуд, коҳинони қалон ва пирони қавм ба наздаш омада пурсиданд: «Ту бо кадом ҳуқуқ чунин корҳоро мекунӣ? Кӣ ба Ту ин ҳуқуқро додааст?» ²⁴ Исо ба онҳо гуфт: «Ман ҳам ба шумо як саволе дорам. Агар ба он ҷавоб дихед, он гоҳ мегӯям, ки бо кадом ҳуқуқ чунин корҳоро мекунам. ²⁵ Бигӯед, ба Яҳё қӣ ҳуқуқ дода буд, ки одамонро таъмид дихад: Худо ё инсон?»

Онҳо байни яқдигар баҳс карда гуфтанд: «Агар „Худо дода буд“ гӯем, ӯ мепурсад, ки чаро ба Яҳё бовар накардем. ²⁶ Аммо агар „инсон“ гӯем, ҳалқ зидди мо мебарояд, чунки ба пайғамбар будани Яҳё имон дорад». ²⁷ Оқибат, онҳо ба Исо «намедонем» гуфта ҷавоб доданд.

Ӯ низ ба онҳо гуфт: «Пас, Ман ҳам ба шумо намегӯям, ки бо кадом ҳуқуқ ин корҳоро мекунам.

Масал дар бораи ду писар

²⁸ Дар бораи ин ҳикоя чӣ фикр доред? Марде ду писар дошт. Рӯзе вай пеши писари қалонӣ омада мегӯяд: „Писарам, имрӯз ба токзор рафта, кор кун“. ²⁹ Писараш бошад, „намеравам“ мегӯяд. Лекин баъдтар аз фикраш гашта, ба токзор меравад. ³⁰ Падар рафта, аз писари дуюмаш ҳоҳиш мекунад. Писари дуюмаш „хуб шудааст“ гуфта, ҷавоб медиҳад, лекин намеравад. ³¹ Исо аз коҳинони қалон ва пирони қавм пурсид: «Инак, кадоме аз писарон хости падарашро ичро кард?»

«Писари қалониаш», — ҷавоб доданд онҳо.

Исо ба онҳо гуфт: «Ба ростӣ ба шумо мегӯям, ки андозгирон ва ғоҳишагон пеш аз шумо ба Подшоҳии Худо медароянд.

³² Зеро Яхёи Таъмиддиҳанда ба назди шумо барои ростро нишон додан омад, аммо шумо ба ӯ бовар накардед, андозигрон ва фоҳишагон бошанд, бовар карданд. Ҳатто баъд аз дидани ҳамаи ин шумо аз фикратон нагаштед ва бовар накардед.

Масал дар бораи иҷоракорон

³³ Ба масали дигаре гӯш андозед. Марде токзоре бунёд карда, дар гирдаш девор соҳт. Сипас ҳавзчае барои фишурдани ангур тайёр кард ва дидбонгоҳ соҳт. Баъд токзорашро ба чанд нафар иҷора дода, ба кишвари дигар сафар кард.

³⁴ Бо фаро расидани мавсими ҳосилғундорӣ соҳиби токзор барои гирифтани ҳаққи ҳосил хизматгоронашро назди токпарварон фиристод. ³⁵ Аммо онҳо хизматгорони ӯро дастгир карда, якero зада, дигареро кушта, сеюмиро сангсор карданд.

³⁶ Соҳиби токзор аз дафъаи аввал дида, бештар хизматгоронашро фиристод. Аммо токпарварон бо онҳо низ чунин рафтор карданд. ³⁷ Оқибат соҳиби токзор „писарамро ҳатман иззату эҳтиром мекунанд“ гуфта, писараашро назди онҳо фиристод. ³⁸ Лекин токпарварон писарро дида, ба яқдигар гуфтанд: „Вай меросхӯр аст! Биёед, ӯро кушта, соҳиби мерос мешавем!“ ³⁹ Бо ин қарор, онҳо писарро дошта, вайро аз токзор берун бароварда, куштанд».

⁴⁰ Баъд Исо савол дод: «Вақте ки худи соҳиби токзор баргардад, бо ин токпарварон чӣ гуна рафтор мекунад?» ⁴¹ Онҳо дар ҷавоб гуфтанд: «Ҳатман он бадкоронро бераҳмона хоҳад кушт. Токзорро бошад, ба токпарварони дигар месупорад, ки ҳаққи ҳосилро саривакт диханд».

⁴² Исо ба онҳо гуфт: «Магар шумо дар навиштаот чунин гуфтаҳоро боре ҳам нахондаед:

„Он сангери, ки бинокорон нодаркор ҳисоб карда, як
сӯ партофтанд,
санги асосии таҳкурсии бино гардид.
Ин кори Худованд аст

ва ба назарамон ациб менамояд“.*

⁴³ Бинобар ин, ба шумо мегўям, ки Подшохии Худо аз шумо гирифта мешавад ва ба халкे дода мешавад, ки онҳо ба Худо итоат карда, самаре мебиёранд, ки сазовори Подшохии Худо аст. ⁴⁴ Ҳар касе, ки ба болои он санг мегалтад, майда-майда мешавад ва агар ин санг ба болои касе афтад, вайро мацақ мекунад».

⁴⁵ Коҳинони калон ва фарисиён масалҳои Исоро шунида, фаҳмиданд, ки Вай дар бораи онҳо сухан меронад. ⁴⁶ Аз ин рӯ, онҳо қӯшиш карданд, ки Ӯро дастигир намоянд, аммо аз мардуми чамъомада тарсиданд, чунки онҳо Исоро пайғамбар меҳисобиданд.

Масал дар бораи тӯй

22 ¹ Исо боз ба коҳинони калон ва пирони қавм рӯ оварда, гуфт: ² «Подшохии Худоро бо чунин масал тасвир кардан мумкин аст: Подшоҳе барои хонадор кардани писарааш тӯй барпо кард ва ³хизматгоронашро барои даъват кардани меҳмонон фиристод. Аммо даъватшудагон омадан наҳостанд. ⁴ Шоҳ дигар хизматгоронашро фиристода, гуфт: „Рафта ба даъватшудагон гӯед, ки ба тӯй биёянд, зеро барзагову гӯсолаҳои беҳтарин аллакай кушта шуда, ҳама чиз барои зиёфат тайёр аст“. ⁵ Лекин даъватшудагон ба суханони хизматгорон эътибор надода, ҳар яке бо кори худашон машғул шуданд. Як қисмашон ба сахро, қисми дигар ба дӯконҳои худ рафтанд. ⁶ Чанде аз онҳо хизматгоронро дошта, латукуб карда куштанд.

⁷ Шоҳ ба ғазаб омада, сарбозонро фиристод, то ки қотилонро нобуд карда, шаҳрашонро сӯзонанд. ⁸ Ба хизматгоронаш бошад, гуфт: „Зиёфат тайёр аст, аммо даъватшудагон сазовори он набуданд. ⁹ Ба қӯчаҳои серодам рафта, чӣ қадар бисёртар одам ёфта тавонед, ҳамаро ба тӯй таклиф кунед“. ¹⁰ Хизматгорон ба

* 21:42 Забур 117:22-23

кӯчаҳо рафта, ҳар касеро, ки ёфтанд, баду некро фарқ накарда, ба тӯйхона чамъ оварданд ва тӯйхона аз меҳмонон пур шуд.

¹¹ Вақте ки шоҳ барои дидани меҳмонон ба тӯйхона даромад, ҷашмаш ба марде афтод, ки либосаш идона набуд. ¹² „Эй дӯст, – муроҷиат кард шоҳ ба ӯ, – чӣ тавр ту ба ин ҷо бе либоси идона даромада омадӣ?“ Вале он мард ҳомӯш монд.

¹³ Он гоҳ шоҳ ба хизматгорон фармон дода, гуфт: „Дасту пойи ин мардро баста ба торикии берун партоед, ки дар он ҷо одамон аз дард дандон ба дандон зада гиря мекунанд“.

¹⁴ Зоро бисёр қасон даъват шудаанд, лекин интихобшудагон кам ҳастанд».

Савол дар бораи супоридани андоз

¹⁵ Он гоҳ фарисиён чамъ шуда, маслиҳат карданд, ки чӣ тавр Исоро бо сухан ба дом афтонанд. ¹⁶ Баъд онҳо ҷанд нафар шогирдонашонро ҳамроҳи тарафдорони Ҳиродус ба назди Ӯ бо ҷунин суханон фиристоданд: «Устод, мо медонем, ки Ту ростқавл ҳастӣ ҷо ба фикри одамон эътибор надода, бе ҳушомадгӯйӣ роҳҳои Ҳудоро аз рӯйи ҳақиқат таълим медиҳӣ. ¹⁷ Бигӯ, ба фикри Ту оё мо ба шоҳаншоҳи Рум андоз супорем ё не?»

¹⁸ Исо, ки аз нияти бади онҳо боҳабар буд, ҷавоб дод: «Эй дурӯяҳо! Чаро Маро ба дом афтондани ҳастед?! ¹⁹ Тангаи андозро ба Ман нишон дихед». Онҳо ба Ӯ диноре оварданд.

²⁰ Исо пурсид: «Дар ин танга акс ва номи киро мебинед?»

²¹ «Шоҳаншоҳро», – ҷавоб доданд онҳо.

Он гоҳ Ӯ ба онҳо гуфт: «Пас он ҷо аз они шоҳаншоҳ аст, бояд ба шоҳаншоҳ баргардонда шавад ва он ҷо аз они Ҳудост, ба Ҳудо».

²² Чун инро шуниданд, ҳайрон шуданд ва Ӯро гузошта рафтанд.

Савол дар бораи зиндашавӣ

²³ Ҳуди ҳамон рӯз баъзеҳо аз равияи саддуқиён, ки зиндашавии мурдагонро инкор мекарданд, ба назди Исо омада, ба

Вай чунин савол доданд: ²⁴ «Устод, Мусо ба мо гуфтааст, ки агар касе зан гираду фарзанд надида, вафот кунад, бародараш бояд зани ўро ба никохи худ дарорад ва фарзандони ба дунё омадаро ҳамчун насли бародари марҳумаш бидонад.* ²⁵ Бо мо хафт бародар буданд ва калониаш зан гирифт, аммо фарзанд надида аз олам чашм пӯшид. Он гоҳ бародари дуюм бевазанро ба никоҳаш даровард. ²⁶ Баъд бо бародари дуюм, сеюм ва то хафтум бо ҳамаашон айнан ҳамон ҳодиса рӯй дод. ²⁷ Оқибат зан ҳам вафот кард. ²⁸ Рӯзе, ки мурдаҳо зинда мешаванд, вай зани қадоме аз хафт бародарон мешавад? Охир ҳамаи онҳо ўро ба занӣ гирифта буданд!»

²⁹ Исо дар ҷавоб ба онҳо гуфт: «Шумо хато мекунед, чунки на маъни навиштачотро медонеду на кудрати Ҳудоро. ³⁰ Зеро дар рӯзе, ки мурдаҳо зинда мешаванд, онҳо на зан мегиранду на шавҳар мекунанд, балки мисли фариштаҳои осмон мегарданд. ³¹ Дар бораи зиндашавии мурдагон бошад, магар гуфтаҳои Ҳудоро боре ҳам нахондаед, ки гуфтааст: ³² „Ман Ҳудои Иброҳиму Исҳоқу Яъқуб ҳастам“:** Ӯ на Ҳудои мурдагон, балки Ҳудои зиндагон аст».

³³ Мардум ин суханонро шунида, аз таълимоти Ӯ дар тааҷҷуб монданд.

Муҳимтарин қонуни Ҳудо

³⁴ Вақте фарисиён шуниданд, ки Исо даҳони саддуқиёнро бо ҷавоби Ҳуд бастааст, як гурӯҳ шуда омаданд. ³⁵ Аз байни онҳо як устоди шариат барои озмудани Исо чунин савол дод: ³⁶ «Устод, қадом қонуни шариат дар ҷойи аввал меистад?»

³⁷⁻³⁸ Исо ҷавоб дода, гуфт: «Қонуни аввалин ва муҳимтарин ин аст, ки „Ҳудованд Ҳудои худро бо тамоми дилу ҷон ва бо тамоми ақлу ҳушат дӯст дор“*** ³⁹ Дуюмаш ҳам монанди он

* 22:24 Такрори Шариат 25:5

** 22:32 Ҳурӯҷ 3:6

*** 22:37-38 Такрори Шариат 6:5

аст: „Дигаронро мисли худ дўст дор“.*⁴⁰ Ин ду қонун асоси тамоми шариати Мусо ва гуфтаҳои пайғамбарон аст».

Масех Писари кист?

⁴¹ Ҳанӯз, ки фарисиён чамъ буданд, Исо аз онҳо пурсид:

⁴² «Шумо дар бораи Масех, яъне Таъиншудаи Худо чӣ ақида доред? Ба фикратон Ӯ аз насли кист?» Ба Ӯ гуфтанд: «Аз насли шоҳ Довуд». ⁴³ Ӯ боз пурсид: «Пас, чаро худи Довуд бо таъсири Рӯхулкӯдс Ӯро Худованд хондааст? Охир Довуд гуфта буд:

⁴⁴ „Худованд ба Худованди ман гуфт:

«То даме ки душманонатро зери пойҳоят нагузорам,
аз дасти ростам бишин»**.

⁴⁵ Агар Довуд Масехро „Худованд“ номида бошад, пас чӣ тавр Масех писари Довуд аст?»

⁴⁶ Касе ба саволи Исо ҷавобе дода натавонист ва аз он лаҳза дигар ҳеч кас ҷуръат накард, ки ба Ӯ савол дихад.

Огоҳӣ аз худнамоии роҳбарони динӣ

23 ¹ Сипас, Исо ба мардум ва шогирдонаш гуфт: ² «Устодони шариат ва фарисиён барои шарҳ додани шариати Мусо ҳақ доранд. ³ Он чи онҳо шарҳ медиҳанд, гӯш кунед ва иҷро намоед. Лекин ба рафторашон тақлид накунед, чунки худи онҳо гуфтаҳояшонро иҷро намекунанд. ⁴ Онҳо борҳои гаронро ба дӯши одамон мегузоранд, аммо худашон барои бардоштани он ҳатто аз ҷояшон намечунбанд. ⁵ Кору борашон фақат дар назди мардум худнамоӣ кардан аст. Ба қуттичаҳои оятдорашон нигаред, чӣ хел васеанд! Ё ба пӯпакҳои домани либосашон нигоҳ кунед, чӣ хел дарозанд! ⁶ Онҳо дар базмҳо болонишиниро дӯст медоранд ва дар ҷамоатхонаҳо дар ҷойҳои беҳтарин мешинанд. ⁷ Ба онҳо маъқул аст, ки ҳалқ дар бозорҳо бо иззату эҳтиром ба онҳо „устод“ гуфта салом диханд. ⁸ Аммо

* 22:39 Ибодат 19:18

** 22:44 Забур 109:1

шумо набояд „устод“ хонда шавед, зеро факат як Устод доред ва ҳамаатон барои яқдигар бародару хоҳар ҳисоб мешавед. ⁹Ҳеч касро дар замин падари худ нахонед, чунки шумо як Падари осмонӣ доред. ¹⁰Шуморо набояд „рахнамо“ гӯянд, чунки Масех Раҳнами яккаву ягонаи шумо аст. ¹¹Каси бузургтарин дар байнатон бояд хизматгори шумо бошад. ¹²Ҳар касе, ки худро қалон мегирад, паст мешавад ва баръакс ҳар касе, ки худро хоксор мегирад, сарбаланд мешавад.

Дурӯягии роҳбарони динӣ

¹³⁻¹⁴ Вой бар ҳоли шумо, устодони шариату фарисиёни дурӯя! Чунки шумо дари Подшоҳии Худоро ба рӯйи одамон баста, на худатон аз он медароеду на ба дигарон роҳ медиҳед, ки даромадан меҳоҳанд.

¹⁵ Вой бар ҳоли шумо, устодони шариату фарисиёни дурӯя! Чунки шумо бо баҳру хушкӣ роҳҳои дурударозро тай менамоед, то ақаллан касеро пайдо кунед, ки ба дини шумо гузарад. Лекин вакте ки чунин одамро пайдо мекунед, вайро аз худатон ду маротиба зиёдтар сазовори дӯзах мегардонед.

¹⁶ Вой бар ҳоли шумо, роҳнамоёни кӯр! Шумо таълим медиҳед, ки агар касе ба маъбади Худо қасам ҳӯрад, қасамаш эътибор надорад, аммо агар ба тиллое, ки дар маъбади Худо ҳаст, қасам ҳӯрад, онро ҳатман бояд ичро кунад. ¹⁷ Эй кӯрони беақл! Охир қадри чӣ баландтар аст: тилло ё ин ки маъбади Худо, ки тиллои дар он бударо муқаддас мегардонад? ¹⁸ Шумо боз таълим медиҳед, ки агар касе ба қурбонгоҳ қасам ҳӯрад, қасамаш эътибор надорад, аммо агар ба қурбонии болои қурбонгоҳ қасам ҳӯрад, онро ҳатман бояд ичро кунад. ¹⁹ Эй кӯрон! Охир чӣ қадри бештаре дорад: қурбонӣ ё қурбонгоҳе, ки қурбониро муқаддас мегардонад?

²⁰ Инак, касе ки ба қурбонгоҳ қасам ҳӯрад, вай ҳам ба қурбонгоҳ ва ҳам ба ҳар қурбоние, ки болои он аст, қасам меҳӯрад; ²¹ ва касе ба маъбади Худо қасам ҳӯрад, вай ҳам ба маъбади Худо ва ҳам ба Худо, ки дар он ҷо макон дорад, қасам

мехӯрад. ²² Инчунин, касе, ки ба осмон қасам хӯрад, вай ба тахти Худо ва ҳам ба касе, ки бар он тахт нишастааст, қасам меҳӯрад.

²³ Вой бар ҳоли шумо, устодони шариату фарисиёни дурӯя! Чунки шумо аз ҳосили зираву шибиту пудина даҳякро месупоред, аммо ба таълимоти муҳимтарини шариат дар бораи ростӣ, раҳм ва вафодорӣ итоат намекунед. Шумо мебоист ин қонунхоро риоя карда, қонунҳои дигарро тарк намекардед. ²⁴ Эй роҳнамоёни кӯр! Шумо нӯшокиатонро аз дока мегузаронед, ки мабодо магас дар дарунаш набошад, аммо шутурро фурӯ мебаред.

²⁵ Вой бар ҳоли шумо, устодони шариату фарисиёни дурӯя! Чунки шумо беруни пиёлаву косаро мешӯеду дарунашон бошад, аз он чизҳое, ки шумо бо зулму ҷашмгуруснагӣ ба даст овардаед, пур аст. ²⁶ Эй фарисиёни кӯр! Аввал даруни пиёлаву косаро тоза кунед, он гоҳ беруни он ҳам тоза мешавад!

²⁷ Вой бар ҳоли шумо, устодони шариат ва фарисиёни дурӯя! Чунки шумо мисли мақбараҳои сафедкардашуда ҳастед, ки аз берун намуди хуб доранд, аммо дарунашон пур аз устухонҳои мурдаҳо ва ҳар гуна ифлосиҳост. ²⁸ Айнан ҳамин тавр намуди зоҳирии шумо низ дар назари одамон ба некукорон монанд аст, аммо дарунатон пур аз дурӯягиву гуноҳ мебошад.

²⁹ Вой бар ҳоли шумо, устодони шариату фарисиёни дурӯя! Чунки шумо барои пайғамбарон ва некукорон мақбараҳои зебо сохта, онҳоро оро медиҳед. ³⁰ Боз мегӯед, ки агар дар замонҳои аҷдодонатон зиндагӣ мекардед, ҳаргиз ҳамроҳи онҳо ба хунрезии пайғамбарон даст намезадед. ³¹ Бо ин суханон бар зидди худ шаҳодат медиҳед, ки шумо дар ҳақиқат фарзандони ҳамон қотилони пайғамбарон ҳастед. ³² Акнун кореро, ки аҷдодонатон сар карданд, ба охир расонед! ³³ Эй морон ва морзодагон! Наход гумон кунед, ки аз ҳукми дӯзах ҳалосӣ ёфта метавонед? ³⁴ Инак, ба шумо мегӯям, ки ба наздатон пайғамбарону ҳакимону устодони шариатро мефиристам ва шумо баъзеи онҳоро мекушеду баъзеашонро ба салиб меҳӯб мекунед, баъзеашонро дар ҷамоатхонаҳои худ қамчинкорӣ

карда, шаҳр ба шаҳр дунболагири мекунед.³⁵ Ман онҳоро барои он мефиристам, ки хуни ҳамаи некукорон, аз Ҳобили беайб то Закариёи писари Баракё, ки байни муқаддастарин чойи маъбади Худо ва қурбонгоҳ кушта шуда буд, ба гардани шумо бошад.³⁶ Ба ростӣ ба шумо мегӯям, ин насл барои ҳамаи ин кушторҳо ҷазо мегирад!

Дилсӯзии Исо дар ҳаққи Уршалим

³⁷ Эй Уршалим, Уршалим! Пайғамбаронро мекушиву онҳоеро, ки Худо ба наздат мефиристад, сангсор мекунӣ! Ман борҳо орзу доштам, мисли мурғе, ки чӯчаҳояшро зери болҳояш ҷамъ мекунад, сокинонатро дар гирди Худ ҷамъ оварам, вале ту роҳ надодӣ!³⁸ Акнун хонаи ту ҳолӣ ва бесоҳиб мемонад.³⁹ Ба шумо мегӯям, ки минбаъд то „Баракат ёбад касе, ки ба номи Ҳудованд меояд!“* нагӯед, Маро наҳоҳед дид».

Азобу укубатҳои дарпешистода

24 ¹Ҳангоме ки Исо аз маъбади Худо баромад, шогирдонаш наздаш омаданд, то ки биноҳои маъбади Ҳудоро ба Ӯ нишон диханд. ²Ӯ ба онҳо гуфт: «Шумо ин биноҳоро мебинад? Ба ростӣ ба шумо мегӯям, ки санг бар болои санг намонда, ҳамааш ба замин яксон мешавад».

³Ҳангоме ки Исо ба қӯҳи Зайтун баромада нишаст, шогирдонаш дар танҳоӣ ба пеши Ӯ омада пурсиданд: «Ба мо гӯй, ки ин ҳодиса кай рӯй медиҳад ва омадани Туву наздикишавии охирзамонро аз қадом аломат мефаҳмем?»

⁴Исо дар ҷавоб ба онҳо гуфт: «Эҳтиёт шавед, ки мабодо касе шуморо гумроҳ кунад. ⁵Зоро бисёр қасон бо номи Ман омада, мегӯянд, ки „ман Масех ҳастам“ ва мардуми бисёрро гумроҳ мекунанд. ⁶Шумо садоҳо ва овозаҳои ҷангҳоро мешунавед, лекин ба воҳима наафтед. Чунин ҳодисаҳо бояд рӯй диханд, вале ин маъни фаро расидани охирзамонро надорад. ⁷Як ҳалқ

* 23:³⁹ Забур 117:26

бо халқи дигар ва як давлат бо давлати дигар мечангад. Дар ҳар ҷо гуруснагӣ меояд ва заминчунбихо мешавад. ⁸Ҳамаи ин ҳодисаҳо монанди дарҳои аввалини зоидан мебошанд.

⁹ Баъд шуморо дастгир карда, азоб медиҳанд ва ҳатто ба марг месупоранд. Ба сабаби Маро пайравӣ карданатон ҳамаи халқҳо ба шумо бо ҷашми нафрат нигоҳ мекунанд. ¹⁰ Он ғоҳ бисёр касон имонашонро аз даст медиҳанду ба якдигар хиёнат мекунанд ва якдигарро бад мебинанд. ¹¹ Дар он айём пайғамбарони бардуруғи зиёд пайдо мешаванд ва бисёр касонро гумроҳ мекунанд. ¹² Бадӣ то андозае меафзояд, ки дар дили бисёр одамон муҳабbat намемонад. ¹³ Вале касе, ки то ба охир истодагарӣ намояд, начот ҳоҳад ёфт. ¹⁴ Хушхабар дар бораи Подшохии Ҳудо дар саросари дунё эълон карда мешавад, то ки ҳар халқ имконияти шунидани онро пайдо кунад. Танҳо баъд аз ин охирзамон фаро мерасад.

Ҳаробазори нафрatanгез

¹⁵ Шумо дар ҷойи муқаддас ҳамон ҳаробазори нафрatanгезеро мебинед, ки Дониёл пайғамбар дар борааш пешѓӯйӣ карда буд (ба ин дикқат дихед). ¹⁶ Он вақт, агар касе дар Яхудия бошад, ба кӯҳистон гурезад. ¹⁷ Агар касе дар болои бом бошад, барои гирифтани чизе аз хона пойин нафарояд. ¹⁸ Агар касе дар саҳро бошад, ҳатто барои гирифтани чома ҳам барнагардад. ¹⁹ Вой бар ҳоли ҳомиладорон ва модароне, ки кӯдаки ширхӯр ҳоҳанд дошт! ²⁰ Дуо кунед, ки гурехтани шумо дар вақти зимистон ё рӯзи шанбе рӯй надиҳад. ²¹ Зоро азобу даҳшати он айём ба дараҷае мерасад, ки аз рӯзи оғариниши дунё то ба имрӯз монанди он ҳеч рӯй надодааст ва дигар рӯй наҳоҳад дод. ²² Аммо Ҳудо он рӯзҳои азобро кӯтоҳ кардааст, чунки агар кӯтоҳ намекард, дар рӯйи замин касе зинда намемонд. Ба хотири интихобкардагонаш Ҳудо он рӯзҳоро ҳатман кӯтоҳ ҳоҳад кард.

²³ Ҳамон вақт агар касе ба шумо гӯяд, ки „Бинед, Масех дар ин ҷост!“ ё „Ӯ дар он ҷост!“ бовар накунед. ²⁴ Зоро одамоне пайдо мешаванд, ки худро бардуруғ Масех ва пайғамбар

меноманд. Онҳо муъцизаю аломат нишон медиҳанд, то агар имкон бошад, хатто интихобшудагони Ҳудоро гумроҳ кунанд.

²⁵ Ман пешакӣ шуморо огоҳ карда мондам.

²⁶ Агар одамон ба шумо гӯянд, ки „Бинед, Масех дар биёбон аст!“, ба он чо наравед. Ё агар гӯянд, ки „Бинед, Вай дар даруни хона аст!“, бовар накунед. ²⁷ Чунки омадани Писари Одамизод мисли дураҳши раъду барқе мешавад, ки тамоми осмонро аз Шарқ то ба Ғарб фаро мегирад.

²⁸ Ҳар чое ки часад аст, парандаҳои лошахӯр дар он чо ҷамъ мешаванд.

Аломати омадани Писари Одамизод

²⁹ Баъд аз азобу даҳшати он рӯзҳо офтоб зуд тира мегардад ва моҳ дигар равшанӣ намедиҳад, ситораҳо аз осмон фурӯ мерезанд ва ҳама чиз дар осмон ба ҷунбиш меояд. ³⁰ Он вакт аломати омадани Писари Одамизод дар осмон намоён мегардад ва дар болои абр бо қудрат ва шуҳрату ҷалол омадани Ӯро ҳамаи одамони рӯйи замин дида гиряву нола мекунанд.* ³¹ Писари Одамизод фариштаҳояшро мефиристад, то ки интихобшудагони Ҳудро аз чор тарафи дунё ва аз тамоми гӯшаву канори замину осмон бо садои баланди карнай гирд оваранд.

Масал дар бораи дарахти анҷир

³² Аз дарахти анҷир ибрат гиред. Ҳамин ки шохаҳояш муғча карда, барг бароварданро сар кунанд, шумо аниқ медонед, ки ба қарибӣ тобистон меояд. ³³ Айнан ҳамин тавр, ҳангоме ки ба амал омадани ин ҳодисаҳоро мебинед, донед, ки вакт наздик аст, дар паси дар аст. ³⁴ Ба ростӣ ба шумо мегӯям, ки ҳанӯз одамони ин насл аз олам нагузашта, ҳамаи ин ҳодисаҳо ба амал меоянд. ³⁵ Замину осмон нест мешаванд, аммо гуфтаҳои Ман то абад мемонанд.

* 24:30 Дониёл 7:13-14

Рӯзу соати омадани Писари Одамизод

³⁶ Лекин кай фаро расидани он рӯзу соатро ғайр аз Падар касе намедонад: на фариштаҳои осмон на Писар. ³⁷ Омадани Писари Одамизод мисли рӯзхое мешавад, ки дар замони Нӯҳ пайғамбар буд. ³⁸ Дар он рӯзҳо ҳам пеш аз саршавии обхезӣ одамон меҳӯрданду менӯшиданд, зан мегирифтанду ба шавҳар мебаромаданд. То он рӯзе, ки Нӯҳ ба қиштӣ даромад, ҳамин тавр давом медод. ³⁹ Одамон то омадани тӯфону ҳамаи онҳоро несту нобуд карданаш чизеро намефаҳмиданд. Ҳангоми омадани Писари Одамизод низ чунин хоҳад буд. ⁴⁰ Он вакт ду кас дар сахро кор мекунанд ва якеаш гирифта мешаваду дигара什 мемонад. ⁴¹ Ду зан дар осиёб гандум орд мекунанд ва якеаш гирифта мешаваду дигара什 мемонад. ⁴² Пас, хушёර бошед, чунки рӯзи омадани Хоҷаатонро намедонед. ⁴³ Бидонед, ки агар соҳибхона вақти омадани дуздро донад, тамоми шаб бедор меистад ва намегузорад, ки дузд ба хонааш дарояд. ⁴⁴ Аз ин рӯ, шумо низ бояд барои омадани Писари Одамизод ҳамеша тайёр бошед, чунки Вай соате меояд, ки мунтазираш нестед.

Хизматгорони бовафо ва бевафо

⁴⁵ Хизматгори бовафо ва дурандеш кист? Касест, ки ҳӯҷаинаш ўро дар ҳочагии худ назоратгар таъин мекунад ва ба хизматгорон саривақт ҳӯрок доданро ба уҳдааш мегузорад. ⁴⁶ Хушо хизматгоре, ки ҳӯҷаинаш омада, вайро машғули ҳамин кор меёбад. ⁴⁷ Ба ростӣ ба шумо мегӯям, ки ҳӯҷаинаш вайро бар тамоми молу мулкаш назоратгар таъин менамояд. ⁴⁸ Аммо агар вай хизматгори бад бошад, фикр мекунад, ки ҳӯҷаинаш дер меояд ва ⁴⁹ хизматгорони дигарро латуқӯб карда, ҳамроҳи майпарастон машғули ҳӯрдану нӯшидан мешавад. ⁵⁰ Ҳӯҷаини он хизматгор дар рӯзе ки вай мунтазир нест ва дар соате, ки гумон надорад, омада, ⁵¹ ин хизматгорро ду пора мекунад ва ўро ба ҷое, ки дурӯҳо аз дард дандон ба дандон зада гирия мекунанд, мепартояд».

Масал дар бораи даҳ духтар

25 ¹Исо суханашро давом дода, гуфт: «Подшохии Худоро чунин тасвир кардан мумкин аст: даҳ духтар чароғ ба даст гирифта, ба пешвози домод баромаданд. ²⁻⁴ Панҷ нафари онҳо нодон буданд, чунки дар вақти гирифтани чароғҳояшон равғани иловагӣ нагирифтанд. Аммо панҷ нафари дигарашон доно буданду дар зарфҳо барои чароғҳояшон боз равғани иловагӣ гирифтанд.

⁵ Онҳо домодро мунтазир шуданд, vale ӯ хеле дер монд ва духтарон хоболуд шуда, хоб рафтанд.

⁶ Нисфи шаб садои баланд шунида шуд: „Домод омада истодааст! Ӯро пешвоз гиред!“ ⁷ Духтарон бедор шуда, зуд чароғҳояшонро тайёр карданд. ⁸ Он гоҳ нодонон ба доноён гуфтанд: „Каме аз равғанатон дихед, чароғҳоямон ҳомӯш шуда истодаанд“. ⁹ „Не, – ҷавоб доданд доноён, – ин равған ба ҳамаамон намерасад. Бехтараш рафта, аз дӯкон ҳарида биёед“. ¹⁰ Нодонон барои ҳаридани равған сӯйи дӯкон рафтанд. Баробари рафтани онҳо домод ҳам расида омад. Панҷ духтаре, ки ба пешвозаш тайёр буданд, ҳамроҳи домод ба тӯйхона рафтанд ва дари тӯйхона баста шуд.

¹¹ Дертар он панҷтои боқимонда ҳам расида омаданд ва гуфтанд: „Хоча, эй хоча! Дарро бароямон кушоед!“ ¹² Аммо ӯ дар ҷавоб ба онҳо гуфт: „Ба ростӣ мегӯям, ки шуморо намешиносам“.

¹³ Ҳуллас, ҳушёру бедор бошед, чунки вакту соати омадани Писари Одамизодро намедонед.

Масал дар бораи се хизматгор

¹⁴ Подшохии Худо монанди он аст, ки марде ба сафар баромадани шуда, хизматгоронашро даъват карда, тамоми молу мулкашро ба онҳо супурд. ¹⁵ Ӯ ба ҳар хизматгор мувофиқи қобилияташон тангаҳои тилло: ба якеаш панҷ ҳазор, ба дуюмаш ду ҳазор ва ба сеюмаш ҳазор танга дод. Баъд роҳи сафарро пеш гирифт.

¹⁶Хизматгоре, ки панч ҳазор танга гирифта буд, зуд онро истифода бурда, аз он панч ҳазори дигар фоида гирифт. ¹⁷Хизматгоре, ки ду ҳазор танга гирифта буд, низ ҳамин тавр амал карда, боз ду ҳазори дигар фоида гирифт. ¹⁸Аммо хизматгоре, ки ҳазор танга гирифта буд, рафта чоҳе канда, тангахои ҳочаашро дар ҳамон ҷо пинҳон кард.

¹⁹Баъд аз гузаштани вакти зиёд ҳочаи он хизматгорон баргашта, бо онҳо хисобу китоб кард. ²⁰Хизматгоре, ки панч ҳазор танга гирифта буд, омада, ба ҳочааш тангахоро бо панч ҳазор фоидааш супорида гуфт: „Ҳочаам, шумо ба ман панч ҳазор тангаи тилло дода будед. Ман аз он боз панч ҳазор фоида ба даст овардам“. ²¹„Офарин, хизматгори неку вафодорам, – гуфт ҳочааш. – Ту дар ичрои вазифаи хурд вафодор будӣ, пас ба ту вазифаи калонро бовар мекунам. Биё, ба хурсандии ман шарик шав!“ ²²Хизматгоре, ки ду ҳазор танга гирифта буд, омада, гуфт: „Ҳочаам, шумо ба ман ду ҳазор тангаи тилло дода будед. Ман аз он боз ду ҳазор танга фоида ба даст овардам“. ²³„Офарин, хизматгори неку вафодорам, – гуфт ҳочааш. – Ту дар ичрои вазифаи хурд вафодор будӣ, пас ба ту вазифаи калонро бовар мекунам. Биё, ба хурсандии ман шарик шав!“ ²⁴Он хизматгоре, ки ҳазор танга гирифта буд, низ ба пеш баромада гуфт: „Ҳочаам, ман медонистам, ки шумо одами сахтгир ҳастед. Аз он ҷое ки накоштаед, ҳосил ҷамъ мекунеду аз он ҷое ки дона напошидаед, ғалла мегиред. ²⁵Ман аз тарс рафта тангахоятонро дар замин пинҳон кардам. Ин аст пули шумо“. ²⁶„Эй хизматгори баду танбал! – ҷавоб дод ҳочааш. – Ту медонистӣ, ки ман аз он ҷое, ки накоштаам, ҳосил ҷамъ мекунаму аз он ҷое, ки дона напошидаам, ғалла мегирам?!²⁷ Пас, ту бояд пули маро ба муомилот мебаровардӣ, то ҳангоми баргаштанам пулро бо фоидааш мегирифтам“.

²⁸Сипас фармон дод: „Пулро аз вай гирифта, ба хизматгоре дихед, ки даҳ ҳазор танга дорад. ²⁹Зеро ба ҳар касе, ки чизе дорад, боз дода мешавад ва ў зиёдтар ҳоҳад дошт. Лекин аз касе, ки ҳеч ҷиз надорад, ҳатто он ҷизи андаке, ки дорад, гирифта мешавад. ³⁰Ин хизматгори нобакорро бошад ба торикии берун

партоед, ки дар он чо одамон аз дард дандон ба дандон зада гирия мекунанд“.

Доварии охирзамон

³¹ Вақте ки Писари Одамизод бо шукӯҳу ҷалолаш ҳамроҳи ҳамаи фариштаҳо меояд, бар тахти шоҳонаи Ҳуд мешинаид ³² ва ҳамаи миллатҳои рӯйи замин дар пешӣ Ӯ ҷамъ меоянд. Он гоҳ Вай мисли чӯпоне, ки гӯсфандонро аз бузҳо ҷудо мекарда бошад, одамонро ба ду тараф тақсим мекунад. ³³ Вай одамони некукорро аз тарафи дasti рост ва бадкоронро аз тарафи дasti ҷаҳон мегузорад. ³⁴ Баъд Исои Масех, ки Шоҳ аст, ба одамони дар тарафи росташ буда ҳоҳад гуфт: „Эй баракатёфтагони Падари Ман! Биёд ва дар Подшоҳии Ҳудо, ки аз оғариниш бароятон тайёр гардидааст, ҳаловат баред. ³⁵ Чунки гурусна будам, ба Ман ҳӯрок додед, ташна будам, ба Ман об додед, ғарib будам, Маро қабул кардед, ³⁶ барахна будам, Маро пӯшондед, бемор будам, Маро ҳабар гирифтед ва дар зиндан будам, ба дидани Ман омадед“. ³⁷ Некукорон бошанд, дар ҷавоб мегӯянд: „Хоҷа! Кай Туро гурусна дидему ҳӯрок додем? Ё ташна дидему об до-дем? ³⁸ Кай Туро ғарib дидему қабул кардем? Ё барахна дидему пӯшондем? ³⁹ Кай Туро бемор ё дар зиндан дидему ба дидани Ту омадем?“ ⁴⁰ Шоҳ ҳоҳад гуфт: „Ба ростӣ ба шумо мегӯям, ҳар дафъае, ки шумо ҳамаи инро ба яке аз бародарону ҳоҳарони ҳурдтарини Ман мекардед, шумо инро ба Ман мекардед!“

⁴¹ Сипас, ба одамони дар тарафи ҷапаш буда мегӯяд: „Аз пе-ши назарам дафъ шавед, лаънатиҳо! Ба оташи абадие, ки барои шайтон ва фариштаҳои вай тайёр шуда буд, дароед! ⁴² Чунки вақте ки гурусна будам, ҳӯрок надодед, ташна будам, об надодед, ⁴³ бегона будам, дар хонаатон меҳмон накардед, барахна будам, ба Ман либос напӯшондед, бемор ва дар зиндан будам, Маро ҳабар нагирифтед“. ⁴⁴ Он гоҳ онҳо ҳам мепурсанд: „Хоҷа, мо кай Туро гуруснаву ташна, бегонау барахна ё бемору дар зиндан дидем, ки хизмат накарда бошем?“ ⁴⁵ Шоҳ ба онҳо ҷавоб ҳоҳад дод: „Ба ростӣ ба шумо мегӯям, ҳар дафъае, ки шумо ҳамаи инро

ба яке аз одамони хурдтарини Ман намекардед, гӯё барои Ман накардаед⁴⁶. ⁴⁶ Нихоят, бадкорон ба чое меафтанд, ки то абад ҷазо мебинанд, аммо некукорон соҳиби хаёти абадӣ мешаванд».

Нақшай күштани Исо

26 ¹Исо таълимоташро ба охир расонда, ба шогирдонаш гуфт: ²«Чунон ки медонед, баъд аз ду рӯз иди Наҷот сар мешавад. Он вақт Писари Одамизод ба дасти душмано-наш таслим карда мешаваду Ўро ба салиб меҳкӯб мекунанд».

³Дар қасри саркоҳин, ки Қаёфо ном дошт, коҳинони калон ва пирони қавм ҷамъ омаданд. ⁴Онҳо маслиҳат карданд, ки Исоро бо ҳила дастгир карда, ба қатл расонанд. ⁵Аммо қарор карданд, ки ин корашонро дар рӯзҳои ид накунанд, мабодо мардум ба шӯр оянд.

Ба сари Исо рехтани равғани атрафшони қиматбаҳо

⁶ Исо он вақт дар деҳаи Байтанё, дар хонаи Шимъун ном марде, ки пештар гирифтори бемории пӯст буд, меҳмон шуд. ⁷Ҳангоми таомхӯрӣ ба назди Ӯ зане омад, ки дар даст як шишаҷаравӣ равғани атрафшони қиматбаҳо дошт. Вай он атрро ба сари Исо рехт. ⁸Шогирдон аз ин кори зан ба ғазаб омада, гуфтанд: «Ин чӣ исрофкорист?! ⁹Охир ин равғанро ба нархи қимат фурӯҳта, пулашро ба камбағалон тақсим кардан мумкин буд!»

¹⁰ Аммо Исо, ки аз суханони онҳо боҳабар буд, гуфт: «Чаро ин занро танқид мекунед? Ӯ бароям кори нек кард. ¹¹Камбағалон ҳамеша бо шумо ҳастанд, лекин Ман ҳамеша бо шумо нестам. ¹²Ин зан атрро ба танам рехта, Маро барои гӯронидан тайёр кард. ¹³Ба ростӣ ба шумо мегӯям, ки дар тамоми ҷаҳон ҳар ҷо, ки ҳушҳабар эълон гардад, кори ин зан низ барои ёдоварии вай гуфта мешавад».

Нияти хиёнаткоронаи Яхудо

¹⁴ Яке аз дувоздаҳ шогирди Исо, ки Яхудои Исқарюти ном дошт, назди коҳинони калон рафта ¹⁵пурсид: «Агар Исоро ба

шумо таслим кунам, ба ман чӣ медиҳед?» Онҳо ба Яхудо сӣ тангаи нукра пешниҳод карданд. ¹⁶ Аз ҳамон лаҳза сар карда, Яхудо барои таслим кардани Исо фурсати муносиб меҷуст.

Охирин ҳӯроки Исо бо шогирдон

¹⁷ Рӯзи аввали иди Фатир шогирдони Исо ба наздаш омада пурсиданد: «Дар кучо меҳоҳӣ, ки бароят дастархони иди Начотро тайёр намоем?» ¹⁸ Ӯ ба онҳо гуфт, ки ба шаҳр, назди фалон кас рафта гӯянд: «Устод мегӯяд, ки вақту соати Ӯ наздик омадааст ва Ӯ бо мо, шогирдонаш дар хонаи шумо иди Начотро қайд мекунад».

¹⁹ Шогирдон ҳамаи гуфтаҳои Исоро ичро карда, ҳӯроки иди Начотро тайёр намуданд.

²⁰ Бегоҳӣ Исо бо дувоздаҳ шогирдаш сари дастархон нишасту ²¹ ҳангоми таомхӯрӣ гуфт: «Ба ростӣ ба шумо мегӯям, ки яке аз шумо ба Ман хиёнат мекунад».

²² Шогирдонаш хеле ғамгин шуда, паси ҳамдигар аз Ӯ мепурсиданд: «Хоҷа, оё ин шахс ман ҳастам?»

²³ Ӯ дар ҷавоб гуфт: «Касе ки ҳамроҳи Ман аз як табақ меҳӯрад, ба Ман хиёнат мекунад. ²⁴ Писари Одамизод аз рӯйи он ҷизе ки дар навиштаҷот дар борааш навишта шудааст, мемирад. Аммо вой бар ҳоли он касе, ки ба Писари Одамизод хиёнат мекунад. Бехтар мебуд, ки ҳаргиз ба дунё намеомад!»

²⁵ Яхудои хиёнаткор ба сухан даромада, гуфт: «Устод, оё ин шахс ман ҳастам?»

Исо дар ҷавоб гуфт: «Худат ҳамин тавр гуфтӣ».

Таоми шоми Ҳудованд

²⁶ Ҳангоме ки онҳо ҳӯрок меҳӯрданд, Исо нонро гирифта, ба Ҳудо шукур гуфт. Баъд онро пора карда, ба шогирдонаш таксим намуду гуфт: «Нонро бигиреду бихӯред, ки ин бадани Ман аст».

²⁷ Пас косаро гирифта, шукргузорӣ карда, онро ба шогирдонаш дода, гуфт: «Ҳамаи шумо аз коса бинӯshed. ²⁸ Зоро ин ҳуни Ман аст ва бо он Ҳудо бо ҳалқаш аҳду паймон мебандад. Ҳуни Ман барои бахшида шудани гуноҳҳои одамони зиёд

рехта мешавад. ²⁹ Ба шумо мегӯям, Ман боз ҳамрохи шумо дар Подшохии Падарам шираи ангури нав ҳоҳам нӯшид. Лекин то он рӯз ҳаргиз наменӯшам».

³⁰ Баъд онҳо Худоро ҳамду сано гуфтанд ва ба қӯҳи Зайтун равона шуданд.

Пешгӯйӣ дар бораи инкори Петрус

³¹ Пас Исо ба шогирдон гуфт: «Имшаб ҳамаи шумо Маро тарк мекунед, чунки дар навиштаот омадааст: „Чӯпонро мезанам ва гӯсфандон пароканда мешаванд“.* ³² Аммо, вакте ки зинда мешавам, пеш аз он ки шумо ба вилояти Ҷалил биравед, Ман ба он ҷо меравам». ³³ Петрус ба Вай гуфт: «Дигарон Туро тарк кунанд ҳам, ман ҳаргиз ин корро намекунам».

³⁴ Исо ба вай гуфт: «Ба ростӣ ба ту мегӯям, худи имшаб, ҳанӯз хурӯс ҷеф назада, ту се бор Маро инкор мекунӣ». ³⁵ Аммо Петрус гуфт: «Не, ҳатто агар бо Ту мурданам лозим ояд ҳам, ҳаргиз Туро инкор намекунам».

Шогирдони дигар низ айнан ҳамин чизро гуфтанд.

Дуои Исо дар боғи Ҷатсимонӣ

³⁶ Исо ва шогирдонаш ба ҷое рафтанд, ки Ҷатсимонӣ ном дошт ва Ӯ ба онҳо гуфт: «Шумо дар ҳамин ҷо бошед, Ман дар он тарафтар дуо мекунам». ³⁷ Вай ҳамроҳаш Петрус ва ду писари Забдойро бурд. Ғаму андӯҳаш саҳт шиддат меёфт ва ³⁸ Ӯ ба онҳо гуфт: «Аз шиддати ғаму ғусса ҷонам ба лаб расидааст. Ин ҷо бимонеду ҳамрохи Ман бедор бошед».

³⁹ Инро гуфта, Исо каме дурттар рафт ва Худро ба рӯйи замин партофта, дуо кард: «Эй Падар! Агар илоҷе бошад, бигзор ин косаи азоб аз сари Ман дур шавад! Аммо бигзор на хости Ман, балки хости Ту иҷро шавад».

⁴⁰ Баъд Ӯ ба назди он се шогирдаш баргашта дид, ки онҳо хобидаанд. Ӯ аз Петрус пурсид: «Ақаллан як соат ҳамрохи Ман

* 26:31 Закарё 13:7

бедор истода натавонистед? ⁴¹ Бедор бошеду дуо кунед, то ки ба васваса наафтед. Чунки рӯҳ тайёр, аммо чисм нотавон аст».

⁴² Бори дигар Вай каме дуртар рафта, дуо кард: «Падарчонам, агар ғайр аз косай азобро нӯшидан бароям дигар илоче на-бошад, пас, бигзор иродай Ту ичро шавад». ⁴³ Баъд баргашта, онҳоро боз дар хоб дид, чунки онҳо ҳатто чашмонашонро кушода наметавонистанд.

⁴⁴ Бори сеюм Вай онҳоро монда рафту айнан, мисли пештара, дуо кард. ⁴⁵ Сипас, назди шогирдонаш баргашта ба онҳо гуфт: «Шумо ҳанӯз хоб рафта истироҳат мекунед? Вакту соати он ҳам расид, ки Писари Одамизод ба дасти гунахкорон таслим карда шавад. ⁴⁶ Бархезед, биравем. Нигоҳ кунед, он касе, ки ба Ман хиёнат мекунад, наздик омад».

Дастгир шудани Исо

⁴⁷ Ҳанӯз Ӯ суханашро тамом накарда, Яхудо, яке аз дувоздаҳ шогирдонаш ҳамроҳи як тӯдаи калони одамоне, ки калтаку шамшер дар даст доштанд, аз ҷониби коҳинони калон ва пирони қавм расида омад. ⁴⁸ Хиёнаткор ба онҳо пешакӣ чунин шарт карда буд: «Касеро, ки бӯсидам, ҳамон Шахсест, ки бояд дастгир кунед».

⁴⁹ Яхудо рост пеши Исо омада, — Салом, Устод — гӯён Ӯро бӯсид. ⁵⁰ Исо ба вай гуфт: «Эй дӯст, нақшаатро амалий намо!»

Он гоҳ он одамон Исоро дастгир карда, маҳкам доштанд. ⁵¹ Ногаҳон яке аз ҳамроҳони Исо шамшерашро аз ғилоф кашида ба ғуломи саркоҳин ҳамла оварду гӯшашро бурида партофт. ⁵² Исо ба вай гуфт: «Шамшератро ба ҷояш гузор, чунки ҳар касе, ки шамшер ба даст мегирад, бо шамшер кушта мешавад. ⁵³ Ё ба фикрат Ман аз Падарам мадад талаб карда наметавонам? Агар талаб кунам, Вай дарҳол зиёдтар аз дувоздаҳ лашкари фариштагонро мефиристад. ⁵⁴ Лекин гуфтаҳои навиштаҷот он гоҳ чӣ хел ичро мешаванд? Охир гуфта шудааст, ки ҳамааш ҳамин тавр бояд рӯй дихад».

⁵⁵ Баъд Исо ба он тӯдаи одамон гуфт: «Магар шумо Маро роҳзан фикр мекунед, ки барои дастгир карданам бо калтаку шамшерҳо омадед? Ман ҳар рӯз дар маъбади Худо нишаста

таълим медодам, аммо шумо Маро дастгир намекардед.⁵⁶ Вале ҳамаи ин ҳодисаҳо барои он рӯй доданд, ки пешгӯйиҳои пайғамбарон, ки дар навиштаҷот омадаанд, иҷро шаванд.

Он вақт ҳамаи шогирдонаш Ӯро танҳо монда гурехтанд.

Дар назди шӯрои пирон

⁵⁷ Сипас, онҳое, ки Исоро дастгир карданد, Ӯро ба назди саркоҳин Қаёфо бурданд. Дар он ҷо устодони шариату пирони қавм аллакай ҷамъ омада буданд.⁵⁸ Петрус бошад, то назди ҳавлии саркоҳин аз пайи Исо дар масофаи каме дурттар меомад. Вай ба даруни ҳавлӣ даромада, бо мақсади дидани анҷоми кор дар байни посбонон нишастан.

⁵⁹ Коҳинони қалон ва ҳамаи аъзоёни дигари шӯрои пирон бо нияти ба қатл расондани Исо қӯшиш карданд, ки бар зидди Ӯ ягон далели дурӯғеро пайдо кунанд.⁶⁰ Лекин ҳеч далеле ёфта наметавонистанд, гарчи бисёр қасон ба пеш баромада, зидди Ӯ тухмат мекарданд. Оқибат ду қас ба пеш қадам монда⁶¹ гуфтанд: «Ин одам гуфта буд, ки маъбади Худоро вайрон карда, онро дар байни се рӯз аз нав барпо карда метавонад».

⁶² Бо шунидани ин суханон саркоҳин аз ҷояш бархеста, ба Исо гуфт: «Ба ин далеле, ки Туро айбдор мекунанд, ягон гапи гуфтаний дорӣ?»⁶³ Вале Исо ҳомӯш буд. Саркоҳин боз ба Ӯ гуфт: «Ба номи Худои зинда бигӯ, ки Ту Масеҳ ва Писари Худо ҳастӣ?»⁶⁴ Исо дар ҷавоб ба вай гуфт: «Худат ҳамин тавр гуфтӣ. Аммо ҳаминро ба ҳамаи шумо мегӯям, ки минбаъд шумо Писари Одамизодро ҳоҳед дид, ки аз дасти рости Худои Пуркудрат нишаста,* бар абрҳои осмон меояд!**»

⁶⁵ Он гоҳ саркоҳин либоси танашро дарронда гуфт: «Ӯ суханони қуфр гуфт. Дигар ба мо ҳеч шоҳиде лозим ҳам нест! Шумо худатон ҳоло сухани қуфри Ӯро шунидед.⁶⁶ Ҷӣ ҳукм мебароред?» «Ҷазояш марг», – ҷавоб доданд дигарон.

* 26:64 Забур 109:1

** 26:64 Дониёл 7:13-14

⁶⁷ Баъзехо ба рўйи Исо туф карда Ӯро мезаданд. Баъзехо торсакӣ зада, ⁶⁸ мегуфтанд: «Эй Масех, Ту пайғамбарӣ-ку! Кү, бигӯй, ки Туро кӣ зад?!»

Исоро инкор кардани Петрус

⁶⁹ Петрус дар рўйи хавлӣ менишаст, ки канизаке ба наздаш омада гуфт: «Ту низ ҳамроҳи Исои ҷалилӣ будӣ». ⁷⁰ Аммо Петрус дар ҳузури ҳама суханони ӯро инкор карда, гуфт: «Намефаҳмам, чӣ мегӯйӣ». ⁷¹ Сипас, вай аз он ҷо назди дарвозаи хавлӣ равона шуд.

Хизматгорзани дигаре низ ӯро дида, ба одамони дар он ҷо истода гуфт: «Вай ҳамроҳи Исои Носирӣ буд». ⁷² Петрус боз инкор карда гуфт: «Қасам меҳӯрам, ки ин одамро намешиносам».

⁷³ Баъд аз муддате ҷанд мардоне, ки дар ҳамон ҷо буданд, назди Петрус омада, гуфтанд: «Аниқ ту ҳам бо онҳо будӣ, ҷунки аз лаҳҷаат маълум аст». ⁷⁴ Вале Петрус қасам ҳӯрда, гуфт: «Худо занад, ки ин одамро намешиносам».

Ҳамон лаҳҷа ҳурӯс ҷеф зад ⁷⁵ ва сухани Исо ба хотири Петрус омад. Ӯ гуфта буд, ки ҳанӯз ҳурӯс ҷеф назада, вай се бор шинохтани Исоро инкор мекунад.

Петрус аз ҳавлӣ берун баромада, зор-зор гирия кард.

Дар назди Пилотус

27 ¹Саҳарии барвақт ҳамаи коҳинони қалон ва пирони қавм маслиҳат карданд, ки Исоро ба қатл мерасонанд. ²Бо фармони онҳо Исоро даст баста, аз ҳавлии Қаёфо бароварданд ва ба дасти Пилотус, ки ҳокими румӣ буд, супориданд.

Худкушии Яҳудо

³ Вақте Яҳудои хиёнаткор дид, ки Исо ба марг маҳкум шуд, аз кори кардааш пушаймон шуд. Ӯ он сӣ тангаи нуқаро ба коҳинони қалон ва пирон баргардонда, ⁴ ба онҳо гуфт: «Ман ба одами бегуноҳ хиёнат карда, гуноҳ кардам».

Лекин онҳо ҷавоб доданд: «Ин ба мо чӣ даҳл дорад? Ин котри худат».

⁵ Яхудо он сӣ тангаи нуқрато ба рӯйи фарши маъбади Худо партофту аз он ҷо рафта, худро овехт.

⁶ Коҳинони калон он тангахоро гирифта, гуфтанд, ки аз рӯйи қонун ин пулро ба ҳазинаи маъбади Худо андохтан мумкин нест, ҷунки бар ивази ин пул хуни одам рехта шудааст. ⁷ Баъд бо розигии ҳама онҳо замини кӯзагарро ҳариданд, то ки он қабристони мусоғирон бошад. ⁸ Барои ҳамин, он замин то имрӯз «Замини Хунин» номида мешавад.

⁹⁻¹⁰ Ҳамчунин, пешгӯйи Ирмиё пайғамбар ба амал омад, ки гуфта буд: «Аз рӯйи фармоне, ки Худованд ба ман гуфт, онҳо сӣ тангаи нуқрато, яъне ҳамон маблағеро, ки ҳалқи Истроил Ӯро баҳо доданд, барои ҳаридани замини кӯзагар сарф карданد».*

Исоро пурсуҷӣ кардани Пилотус

¹¹ Акнун, ки Исо дар назди ҳокими румӣ меистод, ҳоким аз Ӯ пурсыд: «Магар Ту Шоҳи Яҳудиён ҳастӣ?»

Исо ҷавоб дод: «Ту ҳамин тавр мегӯйӣ». ¹² Лекин ҳангоме ки коҳинони калон ва пирон Ӯро айбдор мекарданд, Ӯ ҳеч ҷавобе намедод.

¹³ Пас Пилотус ба Ӯ гуфт: «Магар намешунавӣ, ки Туро то ҷи андоза айбдор мекунанд?»

¹⁴ Аммо Вай ба ҳеч яки ин айбдоркуниҳо ҳам ҷавобе надод. Ин боиси тааҷҷуби зиёди Пилотус гардид.

Ба марғ маҳкум шудани Исо

¹⁵ Ҳокими румӣ одате дошт, ки ҳар иди Начот маҳбусеро, ки ҳалқ талаб мекард, озод намояд. ¹⁶ Он вақт як маҳбуси номдоре буд, ки Бараббо ном дошт. ¹⁷ Инак, ҳангоме ки мардум ҷамъ омаданд, Пилотус аз онҳо пурсыд: «Киро меҳоҳед, ки бароятон озод кунам: Барабборо ё Исоеро, ки Масех меноманд?»

* 27:9-10 Ирмиё 19:1-13; 32:6-9; Закарё 11:12-13

¹⁸ Зеро Пилотус хуб медонист, ки Исоро аз рўйи ҳасад ба дasti ў супорида буданд.

¹⁹ Ҳангоме ки ҳоким дар курсии ҳукмбарорӣ менишааст, ҳамсараш ба ў чунин хабар фиристод: «Бар зидди ин Одами бегуноҳ ҳеч кор накунед, чунки имшаб дар хобам ба хотири Вай бисёр азоб қашидам».

²⁰ Дар ин вақт коҳинони калон ва пирони қавм мардумро розӣ кунонданд, ки аз Пилотус озод кардани Бараббо ва ба қатл расондани Исоро талаб намоянд. ²¹ Ҳоким бори дигар аз мардум пурсид: «Аз ҳар дуяшон киро меҳоҳед, ки бароятон озод кунам?»

Онҳо ҷавоб доданд: «Барабборо!»

²² Пилотус боз аз онҳо пурсид: «Пас, бо Исое, ки Ӯро Масех меноманд, чӣ кор кунам?»

Ҳамаи онҳо ҷавоб доданд: «Ӯро меҳкӯб кунед!»

²³ Лекин Пилотус савол дода гуфт: «Чаро? Охир Ӯ чӣ бадие кардааст?»

Мардум бошанд, боз баландтар фарёд заданд: «Бигзор Ӯ ба салиб меҳкӯб карда шавад!»

²⁴ Пилотус дид, ки дигар ҳеч ҷорае надорад, дар акси ҳол шӯриш сар шуданаш мумкин буд. Ӯ дар пеши назари тамоми мардум об гирифта, дастонашро шуста гуфт: «Ман хуни Ӯро ба гардан намегирам! Ин кори худатон!» ²⁵ Тамоми мардум ҷавоб доданд: «Хуни Ӯ ба гардани мову фарзандонамон аст!»

²⁶ Бинобар ин, Пилотус барояшон Барабборо озод кард ва Исоро ба дasti сарбозон супорид, то ки Ӯро қамчинкорӣ на-муда, ба салиб меҳкӯб кунанд.

Исоро масҳара кардани сарбозон

²⁷ Сарбозони ҳоким Исоро ба саҳни дарбор бурданд ва ас-карони зиёд он ҷо гирд омаданд. ²⁸ Онҳо Ӯро бараҳна карда ба танаш ҷомаи суп-сурҳо пӯшонданд. ²⁹ Баъд аз навдаҳои ҳор тоҷе бофта, ба сарав гузоштанду ба дasti росташ чӯб до-данд. Онҳо масҳаракунон «Зинда бод Шоҳи яхудиён!» гуфта,

дар пеши Ү ба сари зону меистоданд. ³⁰ Сарбозон ба Исо туф карда, бо чүб ба сараш задан гирифтанд. ³¹ Вакте ки онҳо масхара кардани Ӯро бас карданд, чомаро аз танаш кashiда, либоси Худашро пӯшонданд. Сипас Ӯро барои ба салиб меҳкӯб кардан бурданд.

Ба салиб меҳкӯб шудани Исо

³² Дар роҳ онҳо бо Шимъун ном марде аз шаҳри Қайравон дучор омаданд ва Ӯро маҷбур карданд, ки чӯби салиби Исоро бардошта барад. ³³ Вакте ки онҳо ба ҷое бо номи Ҷолҷото, ки маънояш «Ҷойи косахонаи сар» аст, расиданд, ³⁴ сарбозон ба Исо майи бо моддаи талҳ омехташударо доданд. Ӯ аз он ҷашида, дигар нӯшидан наҳост.

³⁵ Онҳо Ӯро ба салиб меҳкӯб карда, барои тақсим кардани либоси Исо қуръя партофтанд. ³⁶ Сипас, нишаста Вайро назорат карда истоданд. ³⁷ Дар болои сари Исо айбномае навишта шуда буд: «Ин Исо Шоҳи яҳудиён аст». ³⁸ Ҳамроҳи Ӯ ду роҳзанро низ ба салибҳои дигар аз тарафҳои чапу росташ меҳкӯб карданд.

³⁹ Роҳгузарон Ӯро дашном дода, сар ҷунбонда ⁴⁰ мегуфтанд: «Ту ки маъбади Худоро вайрон карда, дар се рӯз аз нав ме-соҳтӣ, Худатро начот дех! Агар Ту Писари Худо бошӣ, аз салиб фуруд ой!»

⁴¹ Коҳинони калон, устодони шариат ва пирон низ Исоро масхаракунон мегуфтанд: ⁴² «Дигаронро начот медоду Худро начот дода наметавонад. Агар Ӯ Шоҳи Истроил бошад, аз салиб пойин, фарояд, баъд мо ба Вай имон меорем. ⁴³ Ӯ ба Худо умед мебаст, агар дар ҳақиқат писанди Худо бошад, бигзор Худо Ӯро начот дихад, зеро мегуфт, ки „Ман Писари Худо ҳастам“».

⁴⁴ Ҳатто роҳзаноне, ки ҳамроҳаш ба салибҳо меҳкӯб шуда буданд, монанди дигарон Ӯро дашном медоданд.

Марғи Исо

⁴⁵ Нисфириӯзӣ буд, ки тамоми рӯйи заминро торикӣ фаро гирифт ва се соат давом ёфт. ⁴⁶ Қариби соати сеюм Исо бо овози

баланд дод зада, гуфт: «Элӣ, Элӣ! Лама сабақтани!», яъне «Эй Худои Ман! Эй Худои Ман! Чаро Маро тарк кардӣ?!»*

⁴⁷ Баъзе аз хозирон инро шунида гуфтанд, ки Ӯ Илёс пай-ғамбарро садо мекунад. ⁴⁸ Он гоҳ яке аз онҳо давида рафту латтаеро гирифта, ба сирко тар намуд ва бо нӯги чӯб дароз карда, онро ба Исо нӯшонданӣ шуд. ⁴⁹ Лекин дигарон гуфтанд: «Истед, бинем, ки оё Илёс омада Ӯро начот медиҳад?»

⁵⁰ Исо бори дигар бо овози баланд дод зада, чон дод. ⁵¹ Дар он лаҳза пардае, ки чойи муқаддастарини маъбади Худоро чудо мекард, аз боло то пойинаш дарида, ду пора шуд. Замин ба ҷунбиш омаду сангҳо пора шуданд. ⁵² Қабрҳо қушода шуданду часадҳои бисёр муқаддасон зинда гаштанд. ⁵³ Баъд аз он ки Исо зинда шуд, онҳо аз қабрҳои худ берун баромада, ба Уршалим, шаҳри муқаддас даромаданд ва бисёр касон онҳоро диданд.

⁵⁴ Вақте ки як сардори лашкар ва ҳамроҳонаш, ки Исоро на-зорат мекарданд, заминчунбию дигар ҳодисаҳоро диданд, саҳттарсида, гуфтанд, ки Исо дар хақиқат Писари Ҳудо будааст.

⁵⁵ Бисёр заноне, ки дар Ҷалил ба Исо ҳамроҳ шуда, ба Ӯ хизмат мекарданд, низ дар ҳамон ҷо буданд. Онҳо дар масофае истода, ба ҳамаи ин нигоҳ мекарданд. ⁵⁶ Дар байни онҳо Марями Маҷдалия, Марями модари Яъқубу Юсуф ва боз ҳамсари Забдой буданд.

Дафни Исо

⁵⁷ Бо фаро расидани шом аз шаҳри Ромо як марди сарватман-де бо номи Юсуф омад. Ӯ ҳам шогирди Исо буд. ⁵⁸ Юсуф пеши Пилотус рафта, часади Исоро талаб кард. Пилотус фармон дод, ки часадро ба ӯ диханд. ⁵⁹ Юсуф Вайро гирифта, ба суфи сафед печонд ⁶⁰ ва ба қабри нав, ки барои худ дар ғоре сохта буд, гузошт. Баъд санги калонеро ба даромади қабр ғелонда, аз он ҷо рафт. ⁶¹ Дар рӯ ба рӯйи он қабр Марями Маҷдалия ва Марями дигар нишаста буданд.

* 27:46 Забур 21:2

Посбонī кардани қабр

⁶² Рўзи дигар, ки рўзи шанбе, яъне рўзи истироҳат буд, кохинони калон ва фарисиён чамъ шуданд ва пеши Пилотус рафта, ⁶³ба ў гуфтанд: «Тақсир, ба хотири мо омад, ки он фиребгар ҳанўз ҳангоми зинда буданаш гуфта буд, ки дар рўзи сеюм баъди маргаш зинда мешавад. ⁶⁴Бинобар ин, фармон дихед, ки қабри Ўро то рўзи сеюм посбонī кунанд, мабодо шогирдонаш омада часадашро дуздида, сипас, ба халқ овоза паҳн кунанд, ки Ў зинда шудааст. Он гоҳ ин дурӯғ аз дурӯғи аввалин дида, бадтар мешавад». ⁶⁵Пилотус ба онҳо гуфт: «Посбононро гиреду ба қадри имкон қабрро нигаҳбонӣ кунед».

⁶⁶ Онҳо рафта, санги дари қабрро муҳр заданд ва барои нигаҳбонии он посбононро гузоштанд.

Зинда шудани Исо

28 ¹Баъд аз рўзи шанбе, рўзи якшанбе офтоб ҳанўз набаромада, Марями Мачдалия ва Марями дигар барои хабар гирифтани қабр ба роҳ баромаданд. ² Ногаҳон заминчунбии саҳт ба вучуд омад, чунки фариштаи Худованд аз осмон пойин фаромада, санги дари қабрро як тараф ғелонда, бар болояш нишасти. ³ Намуди вай мисли барқ ва либосаш монанди барф сап-сафед буд. ⁴ Посбонон аз тарси ў ларзида, мурда барин ба замин ғалтиданд.

⁵ Фаришта бошад, ба занон гуфт: «Натарсед, ман медонам, ки шумо Исои ба салиб меҳқўбушударо ҷустуҷӯ карда истодаед. ⁶ Лекин Ў дар ин чо нест. Ў чӣ хеле ки гуфта буд, ҳамон тавр зинда шуд. Биёд ва ҷоеро, ки Ў гузошта шуда буд, бинед. ⁷ Ҳоло зуд рафта, ба шогирдонаш бигўед, ки Исо зинда шуда, акнун пешопеши онҳо ба Ҷалил меравад. Онҳо Ўро дар он чо хоҳанд дид. Ҳабаре, ки ман ба шумо гуфтани будам, ҳамин буд».

⁸ Сипас он занон бо тарс, вале шодикунон саросема аз назди қабр сўйи шогирдон давида рафтанд, то ки ба онҳо нақл кунанд.

⁹ Банохост Исо бо онҳо воҳӯрда салом дод. Онҳо наздик омада, ба пойҳояш часпиданд ва ба Ӯ саҷда карданд. ¹⁰ Исо ба онҳо гуфт, ки натарсанд, балки рафта, ба бародаронаш гӯянд, ки онҳо ба Ҷалил раванд ва Ӯро дар он ҷо хоҳанд дид.

Хабари посбонон

¹¹ Чун занон ба роҳ баромада буданд, баъзе аз посбонон ба шаҳр рафта, тамоми воқеаи рӯйдодаро ба коҳинони калон нақл карданд. ¹² Коҳинони калон барои маслиҳат кардан бо пирони қавм воҳӯрданд ва баъд аз маслиҳат ба посбонон пули калон дода, ¹³ гуфтанд: «Рафта ба мардум гӯед, ки шабона шогирдони Исо омада, аз хоб буданатон истифода бурда, часади Ӯро дуздида рафтанд. ¹⁴ Агар ин хабар ба гӯши ҳоким расад, мо ба ӯ гапамонро гузаронида, шуморо аз хатар раҳо мекунем».

¹⁵ Посбонон пулро гирифта, чунон ки сардорони коҳинон онҳоро ёд доданд, ҳамон тавр карданд. Аз ин рӯ, яхудиён ин ҳикояро то ба имрӯз ба ёд меоранд.

Зоҳиршавии Исо

¹⁶ Сипас он ёздаҳ шогирд ба Ҷалил рафта, ба қӯҳе, ки Исо ба онҳо гуфта буд, баромаданд. ¹⁷ Онҳо баробари Ӯро дидан ба Ӯ саҷда намуданд, аммо баъзеашон шубҳа карданд. ¹⁸ Исо ба шогирдонаш наздик шуда, гуфт: «Тамоми қудрат дар замину осмон ба ихтиёри Ман дода шудааст. ¹⁹ Пас, равед ва ҳамаи ҳалқҳои рӯйи заминро шогирди Ман созед. Онҳоро ба номи Падар, Писар ва Рӯхулқудс таъмид дихед ²⁰ ва ичро кардани ҳама чизеро, ки ба шумо фармудаам, ёд дихед. Инак, Ман ҳамеша то охирзамон бо шумо ҳастам».

ХУШХАБАРИ МАРКУС

Пешгуфтор

Чуноне ки аз сарчашмаҳои қадимтарини таърихӣ маълум аст, Юҳанно, ки лакабаш Маркӯс буд, муаллифи ин китоб мебошад. Муаллиф ин Хушхабарро аз рӯйи нақли Петруси фиристода навиштааст, ки ў шоҳиди воқеаҳои ҳаёт ва маргу зиндашавии Исои Масеҳ буд.

Ин китоб аз чиҳати ҳаҷм дар байни чор Хушхабари Аҳди Нав кӯтоҳтарин мебошад. Аз рӯйи замони навишта шуданаш бошад, аввалин Хушхабар аст, ки дар бораи хизматгузорӣ ва таълимоти Исои Масеҳ нақл мекунад.

Дар ин китоб калимаҳои зиёди арамӣ ва расму оинҳои яхудиён шарҳ дода шудаанд. Ин гувоҳӣ медиҳад, ки Хушхабари Маркӯс барои ғайрияҳудиён навишта шудааст. Маркӯс аллакай аз аввали китоб сар карда, дикқати хонандаро ба мӯъцизахои бузурги Исо ҷалб месозад. Исо баъд аз интиҳоб карданি чор нафар шогирдаш дарҳол ба нишон додани мӯъциза сар карда, мардеро аз рӯҳи нопок ҳалос мекунад, хушдомани Шимъун ва як тӯда одамони беморро шифо мебахшад. Девҳо қудрати Исоро дида, бо тарсу ларз ба Ӯ итоат мекарданд. Вале роҳбарони динӣ ба Исо зид ба-ромада, мардумро ба шӯр меоварданд ва Ӯро күштан мекостанд.

Маркӯс аз шаҳодатҳои ҳаққонии шоҳидони зиндагии Исо истифода бурда, таъкид мекунад, ки Исои Масеҳ на фақат пайғамбар, балки бештар аз он, Писари Худо мебошад.

Муаллиф воқеаҳоро ба таври ҳаяҷонбахш тасвир намуда, ба ҳама мефаҳмонад, ки Исо аз рӯҳҳои нопок, аз беморӣ ва аз марг дида қудратмандтар аст. Аммо мувоғики китоби Маркүс муъҷизаи бузургтарини Исо азоб қашида, ҷон додани Ӯ буд. Ин муъҷизаро аввалин шуда, мирисади румӣ фахмид. Вай дар салиб ҷони Худро ғидо кардани Исоро дида гуфт: «Дар ҳакиқат ин Мард Писари Худо буд» (15:39).

Маркүс муносибати Исоро нисбат ба ғайрияҳудиён тасвир карда, бо суханони «Хонаи ибодат барои ҳамаи ҳалқҳо» аҳамияти паҳн кардани хушхабарро дар байни ҳалқҳои ғайрияҳудӣ ифода намудааст.

Инчунин, Маркүс, ки худаш пайрави Исо буд, ба хонандагон хотиррасон мекунад, ки ҳаёти масехиёна осон нест, зеро пайрави Исо бояд ба дигарон хизмат кунад ва аз азобу уқубатҳо натарсад. Аввалин пайравони Исо, ки қабро ҳолӣ диданд, се зан буданд. Фаришта ба онҳо гуфт: «Ҳайрон нашавед! Шумо Исои Носирии ба салиб мекӯбшударо мечӯед. Вай зинда шуд ва дар ин ҷо нест!» (16:6).

Насиҳати Яхёи Таъмиддиҳанда

1 ¹Хушхабар дар бораи Исои Масех, ки Писари Худост, чӯнин сар мешавад: ²Дар китоби Ишаъё пайғамбар суханони Худо омадаанд:

«Ман пешопеши Ту ҳабаррасони Худро мефиристам,
то барои омаданат роҳ тайёр кунад.*

³ Касе дар биёбон фарёд зада мегӯяд:

„Барои Худованд роҳро тайёр кунед ва онро рост
намоед!“**

⁴ Ин шаҳс Яхё буд, ки ӯро Таъмиддиҳанда меномиданд. Ӯ ба биёбон омада, мардумро насиҳат мекард. Ӯ ба онҳо мегуфт, ки барои бахшида шудани гунохҳояшон бояд тавба карда, аз

* 1:2 Малокӣ 3:1

** 1:3 Ишаъё 40:3

гунох даст кашанд ва дар об таъмид бигиранд, ки рамзи шуста шудани гунохxo мебошад.

⁵ Мардуми тамоми сарзамини Яхудия ва ахолии шахри Уршалим назди Яхё меомаданд. Онҳо ба гунохҳои худ иқорор мешуданд ва Яхё онҳоро дар дарёи Урдун таъмид медод.

⁶ Либоси Яхё аз пашми шутур, камарбанди ўаз чарм ва хӯроқаш малаҳу асали сахроӣ буд. ⁷ Ў ба мардум эълон карда мегуфт: «Баъд аз ман Тавонотаре меояд, ки ман ҳатто сазовори хам шуда кушодани банди пойафзори Ў нестам. ⁸ Ман шуморо бо об таъмид медиҳам, vale Ӯ шуморо бо Рӯхулқудс, яъне Рӯхи Худо таъмид хоҳад дод».

Таъмиди Исо

⁹ Рӯзе Исо аз шахри Носира, ки дар вилояти Ҷалил буд, ба назди Яхё омад ва Яхё Ӯро дар дарёи Урдун таъмид дод. ¹⁰ Вақти аз об баромадан Исо дид, ки осмон кушода шуд ва Рӯхулқудс ба сурати кабӯтаре пойин фаромада, дар болои Вай карор гирифт. ¹¹ Сипас аз осмон овозе садо дод: «Ту Писари аизи Ман ҳастӣ ва Ман аз Ту хеле хушнудам».

¹² Рӯхулқудс дарҳол Исоро ба биёбон бурд. ¹³ Ў дар он ҷо чил рӯз монд ва шайтон Ӯро меозмуд. Исо дар байни ҳайвоноти ваҳшӣ буд ва фариштагон ба Ӯ хизмат мекарданд.

Оғози хизмати Исо

¹⁴ Пас аз дастгир шудани Яхё, Исо ба вилояти Ҷалил омад ва хушхабари Худоро ба мардум эълон мекард. ¹⁵ Ў мегуфт: «Вақт фаро расид ва Подшоҳии Худо наздик аст. Тавба карда, аз гунохҳоятон рӯй гардонед ва ба хушхабар имон оваред».

¹⁶ Рӯзе ҳангоме ки Исо аз назди баҳри Ҷалил мегузашт, ду бародареро дид, ки моҳигир буданд. Онҳо ба баҳр тӯр меандохтанд. Номи яке Шимъун ва номи дигаре Андриёс буд.

¹⁷ Исо ба онҳо гуфт: «Маро пайравӣ кунед, то ба ҷойи моҳӣ, ҷамъ кардани мардумро ба шумо омӯзам». ¹⁸ Онҳо тӯрҳои худро дарҳол партофта, Ӯро пайравӣ карданд.

¹⁹ Каме дуртар рафта, Исо писарони Забдойро дид, ки Яъқуб ва Юҳанно ном доштанд. Онҳо дар қаиқи худ тӯрҳои моҳигириро таъмир мекарданд. ²⁰ Исо дархол онҳоро даъват намуд ва онҳо падарашон Забдойро бо мардикорон дар қаик монда, Ӯро пайравӣ карданд.

Шифо ёфтани марди чинзада

²¹ Сипас, онҳо ба шаҳри Кафарнаҳум омада, дар рӯзи шанбе, яъне рӯзи истироҳат ба ҷамоатхона рафтанд. Дар он ҷо Исо ба таълим додани мардум оғоз намуд. ²² Мардум аз таълимоти Ӯ дар ҳайрат монданд, зоро Ӯ на ба монанди устодони шариат, балки чун шахси соҳибқудрат онҳоро таълим медод.

²³ Айнан, ҳамон вакт, дар ҷамоатхона марде, ки гирифтори рӯҳи нопок, яъне чин буд, фарёд зада, гуфт: ²⁴ «Моро ба ҳоламон гузор! Ту ба мо чӣ кор дорӣ, эй Исои Носирӣ? Магар барои нобуд кардани мо омадай?! Туро медонам! Ту Шахси поки Худо ҳастӣ!»

²⁵ Вале Исо рӯҳи нопокро сарзаниш карда, фармуд: «Хомӯш шав ва аз вай берун баро». ²⁶ Рӯҳи нопок мардро ба замин афтонда, бо овози баланд фарёд заду аз вай берун шуд. ²⁷ Ҳама ба ҳайрат афтоданд ва ба яқдигар мегуфтанд: «Ин чӣ таълимоти нав ва боқудратест? Ӯ ҳатто ба рӯҳҳои нопок амр медиҳад ва онҳо ба Вай итоат мекунанд!» ²⁸ Овозай Исо зуд дар тамоми вилояти Ҷалил пахн шуд.

Шифо ёфтани бисёр одамон

²⁹ Ҳамин ки Исо аз ҷамоатхона баромад, бо ҳамроҳии Яъқуб ва Юҳанно ба хонаи Шимъуну Андриёс рафт. ³⁰ Вакте ки ба он ҷо расиданд, ба Исо зуд гуфтанд, ки хушдомани Шимъун бо таби баланд дар бистар хобидааст. ³¹ Вай назди зан омад ва аз дасташ гирифта, Ӯро бархезонд. Таби зан паст шуд ва Ӯ ба меҳмоннавозии онҳо машғул шуд.

³² Он бегоҳ, ҳангоми нишасти офтоб одамон ҳамаи беморону ҷинзадагонро ба назди Исо оварданд. ³³ Тамоми аҳолии шаҳр ҳам назди дари хонаи онҳо ҷамъ омаданд. ³⁴ Ӯ одамони зиёдро

аз бемориҳои гуногун шифо дод ва бисёр чинҳоро аз одамон берун кард, аммо ба чинҳо иҷозати гап заданро намедод, чунки онҳо кӣ будани Ӯро медонистанд.

Дуои Исо дар ҷойи беодам

³⁵ Саҳарии барвақт, вакте ҳанӯз торик буд, Исо берун баромада, ба ҷойи беодам рафта, дуо кард. ³⁶ Шимъун ва ҳамроҳонаш бошанд, ба ҷустуҷӯи Исо баромаданд. ³⁷ Ӯро ёфта, ба Вай гуфтанд: «Ҳама Туро мекобанд». ³⁸ Вале Исо гуфт: «Биёед, ба шаҳру деҳоти гирду атроф низ биравем, то ки ба мардуми он ҷо ҳам хушхабарро эълон намоям, чунки Ман барои иҷрои ҳамин кор омадаам».

³⁹ Баъд Ӯ ба тамоми гӯшаву канори вилояти Ҷалил сафар карда, дар ҷамоатхонаҳо хушхабарро эълон мекард ва чинҳоро аз одамон берун меронд.

Покшавии марде, ки бемории пӯст дошт

⁴⁰ Рӯзе ба назди Исо марде, ки бемории пӯст дошт, омад. Вай ба зону нишаста, зорӣ карда гуфт: «Агар хоҳӣ, метавонӣ маро пок созӣ». ⁴¹ Диљи Исо ба ҳоли мард сӯҳт ва дасташро ба вай аз одамон берун кард расонда гуфт: «Албатта, меҳоҳам! Пок шав!» ⁴² Дарҳол бемории мард нест шуда, баданаш пок гашт.

⁴³ Исо Ӯро зуд ҷавоб дода, таъкидкунон ⁴⁴ гуфт: «Дар ин бора ба ҳеч кас нагӯй, балки рост назди коҳин рафта, худро нишон дех. Баъд барои пок шудани худ, ҷӣ тавре ки Мусо фармудааст, қурбонӣ бикиун, то ба мардум шаҳодате гардад». ⁴⁵ Вале он мард берун баромада, ошкоро ин ҳабари хушро паҳн мекард. Барои ҳамин, Исо дигар озодона ба шаҳр даромада натавонист, балки дар саҳро монд. Бо вучуди ин, мардум аз ҳама ҷо ба назди Ӯ меомаданд.

Шифо ёфтани марди шал

2 ¹ Пас аз ҷанд рӯз Исо ба шаҳри Кафарнаҳум баргашт ва овозаи дар хона буданаш зуд паҳн шуд. ² Хона чунон пур аз одам шуд, ки ҳатто дар назди дар ҷойи истодан набуд. Исо

ба онҳо каломи Худоро таълим медод. ³Ҳамин вақт чор на- фар шалеро бардошта, назди Исо оварданд. ⁴Вале аз бисёрии мардум ба Ӯ наздик шуда натавониста, боми хонаро аз болои сари Исо қушоданд ва шалро якчоя бо ҷойгаҳаш пойин фароварданд. ⁵Исо имони онҳоро дид, ба шал гуфт: «Писарам, гуноҳҳоят бахшида шуданд!»

⁶Баъзе аз устодони шариате, ки дар он ҷо нишаста буданд, аз дили худ чунин фикрҳо мегузаронданд: ⁷«Чаро Ӯ чунин суханони қуфр мегӯяд! Ғайр аз Худо кӣ гуноҳҳоро бахшида метавонад?»

⁸Исо ҳамон лаҳза дар дилаш фикри онҳоро фаҳмида гуфт: «Чаро дар дили худ чунин фикрҳо доред? ⁹Кадомаш осонтар аст: ба шал гуфтани он ки „гуноҳҳои ту бахшида шуданд“ ё гуфтани он ки „бархез, ҷойгаҳатро бардошта, роҳ гард?“ ¹⁰Пас, Ман ба шумо исбот мекунам, ки Писари Одамизод дар рӯйи замин ҳаққи бахшидани гуноҳҳоро дорад». Ӯ ба шал гуфт: ¹¹«Ба ту мегӯям, бархез, ҷойгаҳатро бардошта ба хонаат рав».

¹²Он мард аз ҷояш хеста, зуд ҷойгаҳашро ҷамъ карду дар пеши назари мардуме, ки дар ҳайрат монда буданд, роҳ гашт. Ҳама Худоро ситоиш карда, ба яқдигар мегуфтанд: «То ҳол монанди ин ҷизе надида будем!»

Даъват шудани Левӣ

¹³Исо боз ба соҳили баҳр рафт. Мардум дар гирди Ӯ ҷамъ омаданд ва Ӯ онҳоро таълим медод. ¹⁴Баъд Исо роҳашро давом дода, Левии писари Ҳалфойро дид, ки дар ҷои ҷамъоварии андоз менишаст. Исо ба вай гуфт: «Аз паси Ман биё». Левӣ барҳест ва аз паси Ӯ равона шуд.

¹⁵Вақте ки Исо бо шогирдонаш дар хонаи Левӣ таом меҳӯрд, бисёр андозигрон ва онҳое, ки гунаҳкор ҳисоб мешуданд, низ дар сари он дастархон буданд, ҷунки бисёриҳо аз пайи Исо мерафтанд.

¹⁶Баъзе устодони шариат, ки аз равияи фарисиён буданд, Исоро бо гунаҳкорону андозигрон дар сари як дастархон дид,

ба шогирдони Ү гуфтанд: «Чаро Ү бо андозирону гунаҳкорон хўрок меҳӯрад?»

¹⁷ Исо инро шунида, ба онҳо гуфт: «Ба табиб на одамони солим, балки беморон мухточанд. Ман ҳам барои он омадаам, ки на накукорон, балки гунаҳкоронро даъват намоям».

Савол дар бораи рӯза

¹⁸ Дар он айём ҳам шогирдони Яхё ва ҳам фарисиён рӯза гирифта буданд. Баъзе касон назди Исо омада, пурсиданд: «Чаро шогирдони Яхё ва шогирдони фарисиён рӯза медоранду шогирдони Ту не?»

¹⁹ Исо ба онҳо гуфт: «Оё дўстони домод дар тӯйи арӯсӣ, хангоме ки домод бо онҳост, рӯза мегиранд? То домод бо онҳост, онҳо рӯза гирифта наметавонанд. ²⁰ Вале вақте мерасад, ки домод аз байнашон гирифта мешавад ва он рӯз онҳо низ рӯза мегиранд.

²¹ Ҳеч кас аз матои нав ба либоси кухна дарбех ё поргӣ намекунад, чунки дарбех ё поргии нав аз либоси кухна чудо шуда медарад ва чойи даридаи либос боз ҳам бадтар мешавад.

²² Инчунин, ҳеч кас шароби навтайёршударо ба халтаи чармини кухна намерезад, чунки аз турш шудани шароб халта дарида, ҳам шароб мерезад ва ҳам худи халта аз кор мебарояд. Бинобар ин, шароби навтайёршударо ба халтаи нав мерезанд».

Савол дар бораи рӯзи шанбе, яъне рӯзи истироҳат

²³ Як рӯзи шанбе Исо ва шогирдонаш аз байнни киштзорҳои гандум мегузаштанд ва шогирдон роҳравон хӯشاҳои гандумро меканданд. ²⁴ Баъзе аз фарисиён ба Исо гуфтанд: «Чаро онҳо кореро мекунанд, ки кардани он дар рӯзи шанбе раво нест?»

²⁵ Исо дар ҷавоб гуфт: «Магар дар навиштаот наҳондаед, ки шоҳ Довуд бо ҳамроҳонаш гурусна монда, аз эҳтиёҷмандӣ чӣ кор карда буд? ²⁶ Вақте ки Абётор саркоҳин буд, Довуд ба хонаи Худо даромада, нони ба Худо такдимшударо гирифта хўрд ва ба ҳамроҳонаш низ дод. Ҳол он ки аз рӯйи шариат фақат ба коҳинон хўрдани он нон мумкин аст».

²⁷ Боз давом дод: «Рӯзи шанбе барои инсон офарида шудааст, на инсон барои рӯзи шанбе. ²⁸ Бинобар ин, Писари Одамизод хатто Хочаи рӯзи шанбе аст».

Шифо додан дар рӯзи шанбе

3 ¹Бори дигар Исо ба чамоатхона даромад. Дар он что марде буд, ки дасташ хушк шуда буд. ² Баъзе одамон Исоро мушоҳида мекарданд, ки оё он мардро дар рӯзи шанбе шифо медиҳад ё не, то Ўро айбдор карда тавонанд. ³ Исо ба он марди дасташ хушкшуда гуфт: «Ин что биё».

⁴ Сипас ба онҳо гуфт: «Ба фикри шумо дар рӯзи шанбе некӣ кардан равост ё бадӣ кардан? Ҷони касеро начот додан ё нобуд кардан?» Аммо онҳо хомӯш буданд. ⁵ Исо бо ғазаб ба онҳо нигоҳ карду аз кундфаҳмӣ ва саркашиашон ғамгин гашт ва ба он мард гуфт: «Дастатро дароз кун!» Вай дасташро дароз карду дасташ сихат шуд. ⁶ Фарисиён аз чамоатхона баромада, зуд бо тарафдорони Ҳиродус мухокима карда, нақшай куштани Исоро кашиданд.

Мардум аз пайи Исо мераванд

⁷ Ҳангоме ки Исо бо шогирдонаш ба тарафи баҳр равона шуд, мардуми бисёре аз вилояти Ҷалилу сарзамини Яхудия, ⁸ аз шаҳри Уршалим, инчунин, аз сарзамини Адуму атрофи дарёи Урдун ва аз Сурӯ Сидун аз паси Ӯ мерафтанд. Мардуми зиёд дар бораи корҳои Исо шунида, дар гирди Ӯ чамъ меомаданд. ⁹ Аз сабаби бисёрии мардум Исо ба шогирдонаш фармуд, ки барояш қаице тайёр кунанд, то ки одамон ба Ӯ фишор наоранд. ¹⁰ Азбаски Исо беморони зиёдеро шифо баҳшида буд, ҳамаи беморон аз ҳар тараф Ӯро фишор медоданд, то дасташон ба Ӯ расаду шифо ёбанд. ¹¹ Рӯҳҳои нопок баробари дидани Ӯ худро дар наздаш ба замин мепартофтанд ва фарёдзанон мегуфтанд: «Ту Писари Ҳудо ҳастӣ!» ¹² Вале Исо бо таъкиди қатъӣ ба онҳо амр мекард, ки дар бораи Ӯ овоза паҳн накунанд.

Интихоби дувоздаҳ фиристода

¹³ Сипас, Исо ба қўҳ баромада, онҳоеро ки меҳост, ба наздаш даъват кард ва онҳо ба назди Ў омаданд. ¹⁴ Ў аз байни онҳо дувоздаҳ нафарро фиристода номид ва онҳоро барои доимо бо Ў будан ва эълон кардани хушхабари Худо таъин намуд. ¹⁵ Ҳамчунин, Ў ба онҳо құдрати берун кардани чинҳоро дод.

¹⁶ Он дувоздаҳ нафар инҳоянд: Шимъун, ки Исо ўро Петрус меномид, ¹⁷ Яъқуб ва Юҳанно, ки писарони Забдой буданд ва Исо онҳоро «писарони раъд» меномид, ¹⁸ Андриёс, Филиппус ва Барталмо, Матто ва Тумо, Яъқуби писари Ҳалфой ва Таддо, Шимъуни Ватандўст ¹⁹ ва Яхудои Исқарютий, ки баъдтар ба Исо хиёнат мекунад.

Исо ва сардори чинҳо

²⁰ Баъд Исо ба хона рафт. Мардуми зиёде боз чамъ омада буданд, ки Ў ва шогирдонаш ҳатто фурсати хўрок хўрдан на-ёфтанд. ²¹ Бо шунидани ин хабар хешу табори Исо ба наздаш омада, хостанд Ўро бо худ баранд, зеро мегуфтанд, ки Ў аз ақл бегона шудааст. ²² Гурӯҳе аз устодони шариат, ки аз Уршалим омада буданд, чунин мегуфтанд: «Ў дар Худ Баал-Забул, сардори чинҳоро дорад ва бо құдрати вай чинҳоро берун мекунад».

²³ Исо онҳоро ба наздаш даъват карда, бо масал гуфт: «Чӣ тавр шайтон худашро берун карда метавонад? ²⁴ Давлате, ки дар дохили худ аз ҳам чудо шуда, чанг мекунад, устувор намемонад. ²⁵ Ҳамчунин, хонаводае, ки байни аъзоёнаш чудоӣ афтодааст, устувор намемонад. ²⁶ Агар шайтон бар зидди худаш бичангад ва дар худ чудоӣ дошта бошад, устувор намемонад, балки нобуд мешавад.

²⁷ Ҳеч кас наметавонад ба хонаи шахси пурзӯр даромада, молу мулкашро дуздад, ба ғайр аз он ки аввал дасту пойи он мардро бандад ва он вакт хонаи ўро ғорат кунад.

²⁸ Ба ростӣ ба шумо мегӯям, ҳар гуноҳе, ки инсон мекунад ва ҳар сухани куфре, ки мегӯяд, бахшида мешавад. ²⁹ Вале касе,

ки бар зидди Рұхулқұдс, яъне Рұхи Худо сухани күфр мегүяд, ҳаргиз бахшида намешавад ва бори ин гуноҳаш то абад бар гарданаш мемонад». ³⁰ Ин суханонро Исо ба хотири он гуфт, ки баъзехо дар борааш мегуфтанд: «Ү гирифтори рұхи нопок аст».

Модар ва бародарони Исо

³¹ Он goх модар ва бародарони Исо омада, дар берун истода, шахсеро фиристоданд, ки Үро даъват кунад. ³² Исо дар байни мардум нишаста буд ва онҳо ба Ү гуфтанд: «Модар ва бародарону хоҳаронат дар берун истодаанд ва Туро мепурсанд». ³³ Ү дар ҹавоб гуфт: «Модар ва бародарони Ман кистанд? – ³⁴ ба атрофиёнаш нигоҳе карду давом дод, – Инҳо модар ва бародарони Ман ҳастанд! ³⁵ Ҳар касе, ки хости Худоро ичро мекунад, бародар, хоҳар ва модари Ман аст».

Масал дар бораи деҳқон

4 ¹Бори дигар Исо дар соҳили баҳр ба мардум таълим медод. ² Азбаски тұда-тұда одамон дар гирдаш чамъ шуданд, Ү ба қаиқе нишастана шуда, ки одамон бошанд, дар соҳил меистоданд. ³ Ү бисёр чизҳоро ба онҳо бо масалҳо таълим дод. Ү гуфт:

³ «Гүш кунед! Рұзе як деҳқон барои кишт кардан ба киштзор меравад. ⁴ Ҳангоми дона коштанаш як миқдори он ба пайраҳа мөафтад ва парандаҳо омада, онҳоро аз замин чида мөхұранд. ⁵ Миқдори дигари он ба замини сангилоҳу камхок мөафтад. Аз сабаби чуқур набудани хоки замин он зуд месабзад. ⁶ Вале бо баромадани офтоб майсаи навхез пажмурда шуда, аз сабаби решай мустаҳкам надоштанаш хушк мешавад. ⁷ Миқдори дигараш ба замини хордор мөафтад ва хорхо қад кашида, майсаи навсабзидаро пахш мекунанду намегузоранд, ки он ҳосил дихад. ⁸ Лекин баъзе донаҳо ба замини хуби ҳосилхез афтода месабзанд ва қад кашида сй, шаст ва сад баробар зиёттар ҳосил медиҳанд».

⁹ Боз гуфт: «Пас, ҳар кій гүш дорад, бишнавад!»

¹⁰ Вақте ки Ү танҳо буд, пайравонаш ҳамроҳи дувоздаҳ фиристода аз Ү маъни масалро пурсиданд. ¹¹ Исо ҹавоб дод:

«Фаҳмиши сирри Подшохии Худо ба шумо ато шудааст. Вале барои онхое, ки бо мо нестанд, ҳама чиз бо масалҳо таълим дода мешавад, ¹² то ки онҳо

„бо ҷашмони худ бинанду дарк нақунанд,
бо гӯшҳои худ гӯш кунанду нафаҳманд
ва ба Худо рӯ наоваранд,
то Худо гуноҳҳояшонро бубахшад“.*

Маъниидод кардани масал дар бораи деҳқон

¹³ Баъд Исо аз онҳо пурсид: «Магар маъни ин масалро нафаҳмидед? Пас ҳамаи масалҳои дигарро чӣ тавр мефаҳмад?

¹⁴ Деҳқон каломи Худоро мекорад. ¹⁵ Донаҳо, ки ба пайраҳа меафтанд, онхое мебошанд, ки каломро мешунаванд, вале шайтон зуд омада, каломи дар дили онҳо кошташударо медуздад. ¹⁶ Донаҳои ба замини сангло афтода касоне мебошанд, ки каломро шунида, дарҳол бо шодӣ онро қабул мекунанд, ¹⁷ вале азбаски реша надоранд, муддати кӯтохе устувор меистанд. Баъд ба хотири он ки ба каломи Худо бовар мекунанд, ба душворӣ ва азоб дучор шуда, зуд имони худро аз даст медиҳанд. ¹⁸ Донаҳо, ки ба замини хорзор меафтанд, монанди он аст, ки бъазе касон каломро мешунаванд, ¹⁹ аммо ғаму ташвиши зиндагӣ, орзуи бойигарӣ ва майлу рағбат ба чизҳои дигар фикру хаёлашонро ба худ банд карда, каломро пахш менамоянд ва дар натиҷа онҳо ҳеч ҳосиле намеоранд. ²⁰ Вале донаҳои ба замини ҳосилхез афтода, касоне мебошанд, ки каломро шунида, қабул мекунанду сӣ, шаст ва сад баробар бештар самар меоранд».

Масал дар бораи ҷароғ

²¹ Баъд Ҷаз онҳо пурсид: «Магар ҷароғро барои он меоранд, ки зери зарф ё кате гузоранд? Оё онро ба ҷароғпоя намегузоранд? ²² Ҳамин тавр, ҳеч чизи пинҳоне нест, ки ошкор нашавад

* 4:12 Ишаъё 6:9-10

ва чизи пӯшидае нест, ки равшан нагардад. ²³ Пас, ҳар кӣ гӯш дорад, бишнавад!

²⁴ Суханонеро, ки мешунавед, бодиққат мулоҳиза намоед. Бо қадом санги тарозу, ки баркашед, бо ҳамон санг ва ҳатто зиёдтар аз он барои шумо бармекашанд. ²⁵ Зоро ба ҳар касе, кӣ чизе дорад, боз дода мешавад. Лекин аз касе, ки ҳеч чиз надорад, ҳатто он чизи андаке, ки дорад, гирифта мешавад».

Масал дар бораи сабзиши дона

²⁶ Исо суханони Худро давом дода гуфт: «Подшохии Худо монанди он аст, ки шахсе ба замин донаҳо мепошад ²⁷ ва шабҳо хоб мераваду рӯзҳо бедор мешавад, донаҳо бошанд, сабзида нашъунамо меёбанд. Вале он шахс намедонад, ки донаҳо чӣ гуна сабзида, нашъунамо меёбанд. ²⁸ Чунки худи замин донаҳоро месабзонад. Аввал дона сабзида, қад мекашад, баъд ҳӯша пайдо шуда, аз дона пур мешавад. ²⁹ Ҳамин ки ҳӯشاҳо пухта мерасанд, вай бо дос меояд, чунки мавсими хосил расидааст».

Масал дар бораи тухми ҳардал

³⁰ Инчунин, Исо гуфт: «Подшохии Худоро ба чӣ муқоиса кунем? Бо қадом масал онро шарҳ дихем? ³¹ Вай монанди тухми ҳардалест, ки ҳангоми дар замин коштан аз ҳамаи тухмҳои рӯйи дунё майдатарин мебошад, ³² вале баъд аз кошта шудан, қалон мешаваду аз ҳама растаниҳо қалонтар мегардад ва шоҳаҳояш то андозае баланд мешаванд, ки парандҳо дар сояаш лона месозанд».

³³ Ҳамин тавр, ба қадре ки мардум фаҳмида метавонист, Ӯ қаломи Худоро бо чунин масалҳои зиёд баён мекард. ³⁴ Исо бе масал ба онҳо сухан намегуфт, вале маънои масалҳоро ба шогирдонаш дар танҳоӣ мефаҳмонд.

Ором кардани тӯфон

³⁵ Бегоҳии ҳамон рӯз Ӯ ба шогирдонаш гуфт: «Биёед, ба дигар тарафи баҳр мегузарем». ³⁶ Сипас, онҳо мардумро ҷавоб доданд

ва ба қаиқе, ки Исо дар он нишаста буд, савор шуда, равона шуданд. Чанд қаиқи дигар низ ҳамрохи Ү буд.

³⁷ Ногахон тұғони сахте сарп шуд. Мавчхо бо зарб ба қаик бармехұрданд ва оқибат қаиқ аз об пур шуд. ³⁸ Аммо Исо дар қафой қаиқ сарашро ба болишт гузошта меҳобид. Шогирдон Үро бедор карда гуфтанд: «Устод! Магар парво надорӣ, ки мо халок мешавем?!»

³⁹ Ү аз хоб хест ва ба шамол фармон дода, ба баҳр гуфт: «Хомыш шав! Ором бош!» Ҳамон лаҳза бод аз вазидан бозмонд ва дар ҳама қо оромии том ҳукмфармо шуд.

⁴⁰ Исо ба шогирдон гуфт: «Чаро ин қадар тарсидед? Оё ҳоло ҳам боварӣ надоред?» ⁴¹ Вале онҳо, ки ба тарсу ҳарос афтода буданд, ба яқдигар мегуфтанд: «Ин Кист, ки ҳатто шамолу баҳр ба Ү итоат мекунанд?»

Шифо ёфтани марди цинзада

5 ¹ Ҳамин тавр, Исо ва шогирдонаш ба тарафи дигари баҳр, ба сарзамини қадариён расиданд. ² Ҳангоми ба сохил фаромадани Исо, як шахсе, ки гирифтори рұхи нопок, яňне чин буд, яқбора аз қабристон берун баромада, бо Исо рұ ба рұ шуд. ³ Ин мард дар қабристон зиндагӣ мекард ва ҳеч кас үро ҳатто бо занцир ҳам баста, нигоҳ дошта наметавонист. ⁴ Борҳо дасту пояшро бо занциру бандҳо баста буданд, вале ү занциру бандҳоро пора-пора мекард. Касе барои идора карданы вай қувват надошт. ⁵ Ү шабу рұз доимо дар қабристон ва теппаҳо дод зада мегашту худро бо сангҳо зада, мачрӯҳ мекард.

⁶ Вақте ки ү Исоро аз дур дид, давон-давон ба наздаш омада, саңда кард. ⁷⁻⁸ Исо ба вай фармон дод: «Эй рұхи нопок, аз ин мард берун шав». Вай бошад, бо овози баланд фарёд зада гуфт: «Эй Исо, Писари Худои Таоло, ба ман чӣ кор дорӣ? Аз барои Худо маро азоб надех!»

⁹ Исо аз ү пурсид: «Номат чист?» Ү ғавоб дод: «Номам Лашкар аст, чунки мо бисёрем». ¹⁰ Вай аз Исо бисёр илтимос кард, ки онҳоро аз он сарзамин берун накунад.

¹¹ Ҳамон ҷо дар болои теппа галаи калони хукҳо мечарид.
¹² Рӯҳҳои нопок Исоро зорию тавалло карда, гуфтанд: «Моро ба хукҳо фирист ва иҷозат дех, ки ба онҳо дароем». ¹³ Исо ба онҳо иҷозат дод. Он гоҳ рӯҳҳои нопок аз он мард берун баромада, ба даруни хукҳо даромаданд. Галаи хуқон, ки тақрибан ду ҳазор сар буд, дав-давон худро аз теппа ба баҳр партофта, дар об ғарқ шуд.

¹⁴ Ҳукбонҳо бошанд, гурехтанд ва ин воқеаро дар шаҳру дехот нақл карданд. Мардум берун баромаданд, то бубинанд, ки чӣ ҳодиса рӯй додааст. ¹⁵ Пас онҳо дар гирди Исо ҷамъ шуда, диданд, ки ҳамон ҷинзадае, ки гирифтори лашкари ҷинҳо буд, акнун дар тан либос дошту бо ақли солим нишастааст. Ҳамаро тарс фаро гирифт. ¹⁶ Шоҳидони ин воқеа ҳодисаи бо ҷинзадаву хукҳо рӯйдодаро ба одамон нақл мекарданд. ¹⁷ Он гоҳ мардум аз Исо зориву тавалло карданд, ки аз сарзами-нашон равад.

¹⁸ Ҳангоме ки Исо ба қаиқ савор мешуд, марде, ки пештар гирифтори ҷинҳо буд, аз Вай илтимос кард, ки ўро ҳам бо Ҳуд барад. ¹⁹ Аммо Исо ҳоҳиши ўро рад карда гуфт: «Ба ҳона-ат баргард ва ба ҳешу таборат нақл қун, ки Ҳудованд барои ту чӣ кору чӣ ғамхории бузурге кардааст». ²⁰ Ӯ рафта дар ноҳияи Даҳшарҳ эълон карда мегуфт, ки Исо барояш чӣ кори бузурге кардааст ва ҳама аз шунидани ин дар ҳайрат мемонданд.

Шифо ёфтани зан ва зиндашавии духтар

²¹ Исо ба қаиқ савор шуда, ба тарафи дигари баҳр рафт. Вакте ки ба соҳил расид, мардуми зиёде назди Ӯ ҷамъ омаданд.
²² Дар ҳамин вакт марде бо номи Ёир, ки яке аз сардорони ҷамоатхона буд, омада Исоро дидан замон худро пеши пойҳои Ӯ партофт. ²³ Ӯ зорикунон гуфт: «Духтарам дар дами марг аст. Аз Ту ҳоҳиш мекунам, ки омада, дастонатро бар ӯ бигузорӣ, то шифо ёбаду зинда монад». ²⁴ Исо бо ӯ ба роҳ даромад ва аз паси онҳо мардуми бисёре ҳам равона шуданд, ки аз ҳар тараф Исоро фишор медоданд.

²⁵Дар он чо як зане буд, ки дувоздах сол боз бемории хунравй дошт. ²⁶Харчанд вай аз муолича табибони зиёд дард кашида, тамоми дорояшро сарф карда буд, саломатиаш хуб намешуд. Баръакс ахволаш торафт бадтар мешуд.

²⁷⁻²⁸Вақте ки ў дар бораи Исо шунид, аз дилаш гузаронд: «Агар ақаллан ба либосаш даст расонам, шифо меёбам». Барои ҳамин, он зан аз байни тӯдаи одамон гузашта, аз ақиб ба Исо наздик шуду ба чомааш даст расонд. ²⁹Ҳамон лаҳза хунравиаш бозмонд ва ў хис кард, ки шифо ёфтааст.

³⁰Исо низ дархол хис кард, ки аз Ў қуввае берун рафт ва ба мардуми гирду атрофаш нигоҳ карда, пурсид: «Кӣ ба чомаам даст расонд?»

³¹Шогирдонаш ба Ў гуфтанд: «Мебинӣ, ки ба Ту аз ҳар та-раф фишор меоранд ва боз мепурсӣ, ки ба Ту кӣ даст расонд?»

³²Вале Исо ба атрофиён нигоҳ мекард, то касеро, ки ба чомааш даст расонда буд, пайдо кунад. ³³Он зан, ки огоҳ буд, ҷӣ гуна шифо ёфтааст, чуръат карда, тарсону ларзон ба Исо наздик омад ва пеши пойи Ў афтода, ҳақиқати ҳолро нақл кард. ³⁴Исо ба ў гуфт: «Эй духтарам, туро имонат шифо дод! Рав ва дар амон бошу саломат гард!»

³⁵Ҳанӯз ки Ў гап мезад, чанд нафар аз хонаи Ёир ҳабар оварда гуфтанд: «Духтарат мурд, дигар Устодро заҳмат надех».

³⁶Вале Исо инро шунида, ба сардори чамоатхона гуфт: «Натарс! Фақат имон дошта бош». ³⁷Инро гуфт ва ба ғайр аз Пет-руս, Яъқуб ва бародари ў Юҳанно ба дигарон иҷозат надод, ки ҳамроҳаш бираванд.

³⁸Вақте ба хонаи Ёир расиданд, диданд, ки одамони зиёде бо шӯру ғавғо гирияву нола мекарданд. ³⁹Исо ба хона даромада, ба онҳо гуфт: «Чаро шӯру ғавғо бардошта, гирия мекунед? Духтар намурдааст, фақат хобидааст».

⁴⁰Мардум ба гапи ў хандиданд. Вале Исо ҳамаро берун карда, бо падару модари духтар ва ҳамроҳонаш ба хонае, ки духтар хобида буд, даромад. ⁴¹Исо дasti ўро гирифта гуфт: «Талито қумӣ!», ки маънояш «Эй духтарак, бархез!» аст. ⁴²Он духтар,

ки дувоздаҳсола буд, зуд бархест ва ба роҳ гаштан даромад. Онҳо аз дидани ин дар ҳайрат монданд. ⁴³ Исо онҳоро саҳт таъкид кард, ки ин воқеаро ба касе нагӯянд ва гуфт, ки ба дуҳтар ҳӯрок диханд.

Аз Исо рӯй гардондани ҳамдиёронаш

6 ¹Исо бо шогирдонаш аз он ҷо баромада, ба шаҳри Ҳуд бар-гашт. ²Рӯзи шанбе Ӯ дар ҷамоатхона ба таълим додани мардум шурӯъ кард. Бисёр қасоне, ки Ӯро мешуниданд, ангушти ҳайрат газида, ҷунин мегуфтанд: «Ин фикрҳо дар сари вай аз қучо пайдо мешаванд? Ин чӣ ҳикматест, ки ба Ӯ дода шудааст? Ҷӣ ғуна Ӯ ҷунин муъчиҳаҳои бузург мекунад? ³Магар Ӯ ҳамон дурдгар нест, ки модараш Марям, бародаронаш Яъқуб, Юсӣ, Яҳудо ва Шимъун ҳастанд ва ҳоҷаронаш ҳам дар байнин мо зиндагӣ мекунанд?» Онҳо дар ҳаққи Исо шакку шубҳа карданد.

⁴Исо ба онҳо гуфт: «Пайғамбар дар шаҳри худ, байнин ҳешон ва ҳонадони худ қадр надорад, вале дар ҳама ҷойи дигар ӯро бо эҳтиром қабул мекунанд».

⁵Ӯ дар он шаҳр танҳо ба ҷанд бемор даст расонда, онҳоро шифо дод ва ба ғайр аз ин, ҳеч муъчиҳа нишон дода натавонист. ⁶Ӯ аз беимонии онҳо дар ҳайрат афтод.

Фиристодани дувоздаҳ шогирд

Исо ба дехоти атроф рафта, мардумро таълим медод. ⁷ Вай дувоздаҳ шогирдашро ба пешаш даъват кард ва ба онҳо қудрати ба рӯҳҳои нопок амр карданро дода, ҷуфт-ҷуфт ба ҳар тараф фиристод. ⁸⁻⁹Ӯ ба онҳо фармуд: «Ба ғайр аз асо ҳамроҳи худ ҷизе нагиред: на ҳӯрок, на борҳалта, на ҳамёни пул ва на либоси иловагӣ. Танҳо пойафзори одӣ бипӯshed. ¹⁰Ба ҳар ҳонае, ки медароед, то рӯзи аз он ҷо рафтаниaton дар ҳамон хона бимонед ва онро иваз накунед. ¹¹Агар дар он ҷо шуморо қабул накунанд ва ба суханони шумо гӯш надиҳанд, он ҷойро тарк кунед ва ҷангу хокашро аз поятон афшонед, то шаҳодати айбдор будани онҳо гардад».

¹²Пас онҳо рафта, эълон мекарданд, ки ҳама бояд тавба карда, ба Худованд рӯй оваранд. ¹³Онҳо чинҳо зиёдеро берун карда, бисёр bemorонро бо молидани равған шифо баҳшиданд.

Марги Яхёи Таъмиддиҳанда

¹⁴Шоҳ Ҳиродус аз ин корҳо боҳабар шуд, чунки номи Исо дар ҳама ҷо шуҳрат меёфт. Баъзехо дар бораи Исо мегуфтанд, ки ин Яхёи Таъмиддиҳанда аз мурдагон зинда шудааст ва барои ҳамин Ӯ чунин қудрати муъчиликорӣ дорад. ¹⁵Баъзеи дигарон мегуфтанд, ки ин Илёс пайғамбар аст. Қисми дигари одамон мегуфтанд, ки Ӯ яке аз пайғамбарони давраҳои қадим аст.

¹⁶Аммо вақте Ҳиродус инро шунид, гуфт: «Ин Яхё аст, ки ман сарашро аз танаш чудо карда будам ва холо ӯ зинда шудааст».

¹⁷⁻¹⁸Зоро чунин ҳодиса рӯй дода буд: Пеш аз марги Яхёи Таъмиддиҳанда, Ҳиродус зани бародара什 Филиппус, Ҳиродияро ба занӣ гирифта буд. Лекин Яхё ба ӯ гуфта буд: «Аз рӯйи шариат ба шумо гирифтани зани бародаратон раво нест». Барои ҳамин Ҳиродус фармон дод, ки Яхёро дастгир намуда, дасту пояшро баста, ҳабс кунанд.

¹⁹Дар дили Ҳиродия зидди Яхё кина пайдо шуд ва ӯ меҳост Яхёро ба қатл расонад, лекин ин корро карда наметавонист, ²⁰чунки Ҳиродус аз Яхё метарсид. Вай медонист, ки Яхё марди худотарс ва муқаддас аст, барои ҳамин ҳам ӯро эҳтиёт мекард. Гарчанде суханони Яхё ӯро нороҳат мекарданд, ба ҳар ҳол онро гӯш кардан барояш маъқул буд.

²¹Рӯзе барои Ҳиродия фурсати муносибе фаро расид: Ҳиродус дар рӯзи таваллуди худ зиёфате ороста, ҳамаи мансабдорон, сарлашкарон ва мардуми обрӯманди вилояти Ҷалилро даъват намуд. ²²Вақте ки духтари Ҳиродия ба базм омада раксид, ӯ Ҳиродус ва меҳмононашро мафтун кард. Аз ин рӯ, Ҳиродус ба вай гуфт: «Ҳар чи аз ман талаб кунӣ, бароят медиҳам. ²³Ман қасам меҳӯрам, ки ҳар чи пурсӣ медиҳам, ҳатто нисфи мамлакатамро».

²⁴ Духтар рафта аз модараш маслиҳат пурсид, ки чӣ талаб қунад. Ҳиродия ҷавоб дод: «Сари Яхёи Таъмиддиҳандаро талаб қун».

²⁵ Духтар зуд назди шоҳ омада, гуфт: «Мехоҳам, ки худи ҳозир сари Яхёи Таъмиддиҳандаро дар рӯйи табақ оварда дихед».

²⁶ Шоҳ хеле ғамгин гашт, vale ба хотири қасами дар пеши меҳмонон ҳӯрдааш, ҳоҳиши духтарро рад кардан наҳост. ²⁷ Бинобар ин, шоҳ даррав ба ҷаллод фармуд, ки сари Яхёро барояш гирифта биёрад. Ҷаллод ба ҳабсона рафта, сари Яхёро аз танаш ҷудо карду ²⁸ рӯйи табақ гузошта, ба духтар оварда дод. Духтар бошад, онро ба модараш дод.

²⁹ Ҳангоме ки шогирдони Яхё аз ин ҳабар ёфтанд, омада, часади ӯро гирифтанду бурда гӯронданд.

Сер кардани панҷ ҳазор кас

³⁰ Фиристодагон ба назди Исо баргашта тамоми корҳоеро, ки карданд ва ҷизҳоеро, ки ба мардум таълим доданд, накл карданд.

³¹ Рафтуомади мардум ҷунон зиёд буд, ки Исо ва шогирдо-наш ҳатто фурсати ҳӯрок ҳӯрдан надоштанд. Аз ин рӯ Исо ба онҳо гуфт: «Акнун ба ягон ҷойи беодам рафта, каме истироҳат қунем». ³² Пас ба қаиқ савор шуда, ҳудашон танҳо ба ҷойи беодаме рафтанд.

³³ Бисёр одамон рафтани онҳоро диданд ва онҳоро шинохта, аз ҳар шаҳр пиёда аз пасашон шитофтанду пеш аз онҳо ба он маҳал омада расиданд. ³⁴ Вақте ки Исо ба соҳил фаромад, мардуми зиёдеро дид, ба ҳолашон раҳмаш омад, зоро ки онҳо монанди гӯсфандони бечӯпон буданд ва ба онҳо бисёр ҷизҳо таълим дод.

³⁵ Бегоҳӣ шогирдон назди Исо омада гуфтанд: «Ин як ҷойи беодам аст, вакт ҳам дер шуд». ³⁶ Мардумро ҷавоб дех, ки ба дехоти гирду атроф рафта, барои худ ҳӯрдание бихаранд».

³⁷ Вале Исо гуфт: «Шумо ба онҳо ҳӯрок дихед». Шогирдон пурсиданд: «Ба фикри Ту мо бояд рафта ба дусад динор нон

харида, ба онхо дихем?»³⁸ Исо гуфт: «Рафта бинед, ки шумо чӣ қадар нон доред». Онхо фаҳмида омада ба Ӯ гуфтанд: «Ҳамагӣ панҷ нону моҳӣ ҳаст».

³⁹ Он гоҳ Исо фармуд, ки шогирдонаш мардумро гурӯҳ-гурӯҳ рӯйи сабзазор шинонанд. ⁴⁰ Одамон бо гурӯҳҳо панҷоҳ ва саднафарӣ нишастанд. ⁴¹ Исо он панҷ нон ва ду моҳиро ба дасташ гирифта, ба осмон нигаристу шукр гуфт ва нонҳоро пора карда, ба шогирдонаш дод, то ба мардум тақсим кунанд. Ҳамчунин, ду моҳиро байни мардум тақсим кард. ⁴² Ҳама то сер шудан хӯрданд ва ⁴³ сипас, шогирдон дувоздаҳ сабадро аз нонпора ва моҳиҳои бокимонда пур карданд. ⁴⁴ Шумораи мардоне, ки нон хӯрданд, панҷ ҳазор буд.

Дар рӯйи об қадам задани Исо

⁴⁵ Баъд аз он Исо зуд ба шогирдонаш фармуд, ки ба қаик савор шуда, пешопеши Ӯ ба сӯйи шаҳри Байтсайдо раванд. Ӯ Худаш дар он ҷо монд, то ки мардумро ҷавоб дихад. ⁴⁶ Пас аз ҷавоб додани мардум Исо барои дуо кардан ба қӯҳ баромад.

⁴⁷ Бегохирӯзӣ қаик ба миёни баҳр расид, Исо бошад, дар соҳил танҳо монда буд. ⁴⁸ Исо дид, ки шогирдонаш бо азоб зидди боди сахте, ки муҳолифи онхо мевазид, шино меқунанд. Барои ҳамин ҳанӯз ҷашми рӯз накафида, Исо рӯ-рӯйи об қадамзанон ба тарафи шогирдонаш равона шуд. Вай аз назди онхо гузашта рафтани буд, ⁴⁹ вале шогирдон дар рӯйи об қадам задани Ӯро дид, фикр карданд, ки ин арвоҳ аст. Онхо фарёд заданд, ⁵⁰ ҷунки ҳамаашон Ӯро дида тарсиданд, вале Исо зуд ба онхо гуфт: «Далер бошед! Натарсед! Ин Манам». ⁵¹ Баъд ба қаик савор шуд ва шамол аз вазидан бозмонд. Шогирдон бениҳоят ҳайрон монданд, ⁵² ҷунки аз сабаби кундфаҳмӣ ва саркашиашон ҳанӯз мӯъцизаи нонро нафаҳмида буданд.

Шифо ёфтани беморон

⁵³ Онхо аз баҳр гузашта, ба сарзамини Ҷинесор омада расиданд. ⁵⁴ Ҳамин ки онхо аз қаик фаромаданд, одамон Исоро

шинохтанд.⁵⁵ Онҳо зуд ба тамоми гирду атрофи он сарзамин рафта, беморонро бо чойгаҳашон бардошта, ба ҳар чое, ки мешуниданд Исо буд, меоварданд.⁵⁶ Ба ҳар чое, ки Исо мерафт, чи дар деҳоту чи дар шаҳрҳо, одамон беморонро сари роҳи Ӯ гузошта, илтимос мекарданд, ки ақаллан ба лаби доманаш дастрасонанд ва ҳар касе ки даст мерасонд, шифо меёфт.

Урғу оdatҳои ачдодон

7 ¹Рӯзе чанд нафар аз фарисиён ва устодони шариат аз Уршалим ба назди Исо омаданд. Онҳо гирди Ӯ чамъ омада,² диданд, ки баъзе шогирдонаш бо дасти нопок, яъне ношуста ҳӯрок меҳӯранд.

³ Ҳол он ки яхудиён, маҳсусан, фарисиён, то даме ки дастҳояшонро мувофики урғу оdatҳои ачдодонашон нашӯянд, ҳаргиз ҳӯрок намехӯранд. ⁴ Инчунин, ҳеч чизро аз бозор то нашӯянд, намехӯранд. Боз бисёр урғу оdatҳои дигарро риоя мекарданд, монанди шустани пиёла, дегу табакҳои биринҷӣ ва катҳо.

⁵ Фарисиён ва устодони шариат аз Исо пурсиданд: «Барои ҷи шогирдони Ту урғу оdatҳои ачдодони моро риоя накарда, бо дастҳои ҳаром ҳӯрок меҳӯранд?»

⁶ Исо дар ҷавоби онҳо гуфт: «Ишаъё пайғамбар дар бораи шумо, дурӯяҳо дуруст пешғӯйӣ кардааст:

„Худо мегӯяд, ки ин одамон фақат бо забон Маро
хурмат мекунанд,

вале дилашон аз Ман дур аст.

⁷ Онҳо Маро бехуда парастиш мекунанд,
чунки қоидаҳои инсониро ҳамчун қонуни Худо таълим
медиҳанд!“*

⁸ Шумо фармудаҳои Худоро як тараф гузошта, ба урғу оdatҳои инсонӣ пайравӣ мекунед. ⁹ Шумо барои нигоҳ доштани урғу оdatҳои худ, мохирона фармудаҳои Худоро беэътибор мемонед.

* 7:7 Ишаъё 29:13

¹⁰ Масалан, Худо ба воситай Мусо фармудааст: „Падару модаратро хурмату эхтиром намо“* ва „агар касе волидонашро лаънат кунад, ҳатман кушта шавад“**. ¹¹ Шумо бошед, чунин таълим медиҳед: „Агар касе ба падару модарааш бо чизе ёрӣ расонда тавонад, vale ёрӣ надода, он чизро ба Худо баҳшад, ¹² иҷозат дорад, ки дигар ба падару модарааш ягон кумаке накунад“. ¹³ Ҳамин тавр, шумо фармудаҳои Худоро бо урфу одатҳои худ барҳам дода, насл ба насл инро ёд медиҳед ва бисёр корҳои мисли инро мекунед».

¹⁴ Исо мардумро боз наздаш даъват намуда, гуфт: «Ҳамин чизро донед, ки ¹⁵⁻¹⁶ ҳар чи аз берун ба даруни одам медарояд, ўро ҳаром карда наметавонад, аммо он чизе, ки аз даруни одам берун мебарояд, ўро ҳаром мекунад».

¹⁷ Вақте ки Исо аз назди мардум рафта, ба хона даромад, шогирдонаш аз Ӯ маъни ин масалро пурсиданд. ¹⁸ Вай ба онҳо гуфт: «Наход шумо ҳам инро нафаҳмида бошед? Магар намедонед, ки он чи ба даруни одам аз берун медарояд, ўро ҳаром карда наметавонад? ¹⁹ Чунки ҳӯрок ба дили шумо на медарояд, балки аз шиками шумо гузашта, берун мебарояд». Бо ин суханон Исо эълон кард, ки ҳар гуна ҳӯрок ҳалол аст.

²⁰ Байд илова кард: «Он чизе, ки аз даруни худи инсон мебарояд, ўро ҳаром мекунад. ²¹⁻²² Чунки маҳз аз дарун, аз дили инсон хаёлоти бад, гуноҳи чинсӣ, дуздӣ, қатл, зино, баҳилӣ, фиребу найранг, бадкориву бадаҳлоқӣ, ҳасаду тухмат, мағрурӣ ва бефаросатӣ пайдо мешавад. ²³ Ҳамаи ин бадиҳо аз даруни инсон берун баромада, ўро ҳаром мекунанд».

Имони як зани ғайрияҳудӣ

²⁴ Аз он ҷо Исо ба наздиҳои шаҳри Сур рафт. Ӯ ба хонае даромад ва наҳост, ки касе омаданашро фаҳмад, vale натавонист пинҳон бимонад.

* ^{7:10} Хурӯҷ 20:12; Такрори Шариат 5:16

** ^{7:10} Хурӯҷ 21:17

²⁵ Зане, ки духтари хурдсолаш гирифтори рӯҳи нопок буд, аз омадани Исо зуд бохабар шуда, ба назди Ӯ омад ва ба пеши пойхояш афтод. ²⁶ Вай зани юнонӣ, зодай Финикияи Сурия буд. Ӯ илтимос кард, ки Исо чинро аз духтараш берун кунад.

²⁷ Исо ба Ӵ гуфт: «Бигзор аввал фарзандон сер шаванд, чунки нони фарзандонро гирифта, ба назди сагон партофтган нодуруст аст».

²⁸ Вале зан ҷавоб дод: «Дуруст аст, Хочаам, vale сагон ҳам нонрезаҳои аз дастарҳони қӯдакон афтодаро меҳӯранд».

²⁹ Он гоҳ Исо ба зан гуфт: «Барои чунин ҷавобат метавонӣ ба хонаат баргардӣ, чунки чин аз духтарат берун шудааст».

³⁰ Зан ба хонааш омада, дид, ки духтараш ором хобидааст ва чин аз вай берун шудааст.

Шифо ёфтани марди кар

³¹ Сипас, Исо аз шаҳри Сур баромада, бо роҳи Сидун ба тарафи баҳри Ҷалил ба ноҳияи Даҳшарҳ равона шуд. ³² Дар он ҷо ба наздаш мардеро оварданд, ки кар буду забонаш мегирифт. Онҳо илтимос карданд, ки Исо бар Ӵ даст гузошта, шифояш дихад.

³³ Исо Ӵро аз байни мардум ба як тараф бурда, ангуштонашро ба гӯши вай гузошт ва туғ карда, ангуштонашро ба забони мард расонд. ³⁴ Баъд ба осмон нигариста оҳе қашиду гуфт: «Ифатаҳ!», ки маънояш «Кушода шав!» мебошад. ³⁵ Он мард ҳамон лаҳза шифо ёфта, гӯшҳояш кушода шуданду забонаш озод гашт ва Ӵ бурро гап зад.

³⁶ Исо ба онҳо гуфт, ки ба касе чизе нагӯянд. Вале ҳар қадар бештар онҳоро таъкид мекард, ҳамон қадар зиёдтар онҳо овозаҳо паҳн мекарданд. ³⁷ Мардум ба ҳайрат афтода, ба яқдигар мегуфтанд: «Ҳар коре, ки мекунад, хуб аст. Ӯ ҳатто карҳоро шунаво мекунаду забони гунгҳоро мекушояд».

Сер кардани тақрибан чор ҳазор кас

8 ¹ Дар яке аз ҳамин рӯзҳо боз тӯда-тӯда одамон ба назди Исо ҷамъ омаданд ва ҳеч ҳӯрдание надоштанд. Исо шогирдонашро ба наздаш даъват карда гуфт: ² «Ба ин одамон

рахмам меояд, онҳо се рӯз боз бо Ман ҳастанд ва дигар хӯрдание надоранд. ³Агар онҳоро аз пеши худ гурусна ҷавоб дихам, дар роҳ бехол мешаванд. Баъзеи онҳо аз роҳи дур омадаанд».

⁴Шогирдонаш гуфтанд: «Магар касе метавонад дар ин биёбон ин қадар одамро аз нон сер кунад?»

⁵Исо пурсид: «Шумо чанд нон доред?» Гуфтанд: «Ҳафтто».

⁶Ӯ ба мардум фармуд, ки ба рӯйи замин шинанд. Баъд он ҳафт нонро гирифта, Худоро шукр гуфт ва онро пора карда, ба шогирдонаш дод, ки тақсим кунанд ва онҳо нонро ба мардум тақсим кардан. ⁷Онҳо, инчунин, чанд моҳии майда ҳам доштанд. Исо Худоро барои онҳо шукр гуфта, фармуд, ки он моҳихоро низ дар байни мардум тақсим кунанд. ⁸Мардум то сер шудан хӯрданд ва сипас шогирдон ҳафт сабадро аз нонпораҳои боқимонда пур карданд.

⁹Дар он ҷо қариб ҷор ҳазор нафар буданд. Баъд Исо онҳоро ҷавоб доду ¹⁰якбора бо шогирдонаш ба қаиқ савор шуда, ба ноҳияи Далмонуто равона шуд.

Талаб кардани аломат

¹¹Сипас, чанд нафаре аз фарисиён назди Исо омада, бо Ӯ баҳсу мунозираро сар карданд ва Ӯро озмуданӣ шуда, талаб намуданд, ки барояшон аз ҷониби Худо аломате дихад.

¹²Исо аз дилаш оҳи вазнине кашида гуфт: «Барои чӣ ин насл аломат талаб мекунад? Ба ростӣ ба шумо мегӯям, ба ин насл ягон аломат дода намешавад».

¹³Пас онҳоро монда, ба қаиқ савор шуду ба тарафи дигари баҳр рафт.

Хамиртуруши фарисиён ва Ҳиродус

¹⁴Шогирдони Исо фаромӯш карданд, ки ба қаиқ бо худ нон бигиранд ва ҳоло фақат як нон доштанд. ¹⁵Исо онҳоро таъкид карда, гуфт: «Ҳушёр бошед! Худро аз хамиртуруши фарисиён ва шоҳ Ҳиродус эҳтиёт кунед».

¹⁶ Шогирдон ба якдигар мегуфтанд: «Ү инро аз он сабаб гуфт, ки нон надорем». ¹⁷ Вале Исо инро фаҳмида гуфт: «Чаро шумо нон надоштанатонро фикр мекунед? Магар то ҳол дарк намекунед ва намефаҳмединед? Ё кундфаҳму гарданшах шудаед? ¹⁸ Шумо, ки чашм доред, чаро намебинед? Гүш дореду чаро намешунавед? Оё фаромӯш кардед? ¹⁹ Ҳангоми панҷ ҳазор мардро бо панҷ нон сер карданам чанд сабадро аз нонпораҳо пур кардед?» Ҷавоб доданд: «Дувоздаҳ сабад».

²⁰ Гуфт: «Вақте ки бо ҳафт нон чор ҳазор нафарро сер кардам, чанд сабадро аз нонпораҳо пур кардед?» Гуфтанд: «Ҳафт сабад». ²¹ Ба онҳо гуфт: «Оё то ҳол намефаҳмединед?»

Шифо ёфтани кӯр

²² Вақте ки онҳо ба шаҳри Байтсайдо расиданд, чанд нафар марди кӯреро ба назди Исо оварда, хоҳиш карданд, ки ба вай даст расонда шифо дихад. ²³ Исо дасти он мардро гирифта аз деха берун бурд. Баъд оби даҳонашро ба ҷашмони мард молида, дастонашро бар ӯ гузошту пурсид: «Ягон чиз мебинӣ?»

²⁴ Мард боло нигариста, гуфт: «Мардумро мисли дараҳтоне мебинам, ки роҳ мераванд». ²⁵ Исо бори дигар дастонашро ба ҷашмони он мард гузошт. Ин дафъа мард бодиққат нигоҳ кард ва ҷашмонаш шифо ёфтанду ӯ ҳама чизро хуб дид. ²⁶ Исо ӯро ба хонааш фиристода, таъкид кард, ки ба деха барнагардад.

Эътирофи Петрус

²⁷ Исо бо шогирдонаш ба дехаҳои атрофи шаҳри Қайсаияи Филиппус сафарашро давом дод. Дар роҳ аз онҳо пурсид: «Одамон Маро кӣ мегӯянд?»

²⁸ Онҳо ҷавоб доданд: «Баъзеҳо мегӯянд, ки Ту Яхёи Таъмиддиҳанда ҳастӣ, қисми дигари одамон мегӯянд, ки Ил-ёс пайғамбарӣ, дигарон мегӯянд, ки Ту яке аз пайғамбарони гузаштаи дигар ҳастӣ».

²⁹ Он гоҳ Исо пурсид: «Шумо чӣ? Шумо Маро кӣ мешуморед?» Петрус ҷавоб дод: «Ту Масех, Таъиншудаи Худо ҳастӣ».
³⁰ Исо онхоро таъкид кард, ки дар ин бора ба касе чизе нагӯянд.

Пешгӯйии Исо дар бораи марги Худ

³¹ Баъд Исо ба таълим додани шогирдонаш сар карда, гуфт, ки Писари Одамизод бояд бисёр азоб кашад. Пирони қавм, коҳинони калон ва устодони шариат аз Вай рӯй мегардонанд. Ӯро мекушанд, vale Ӯ баъд аз се рӯз зинда мегардад.

³² Исо ин суханонро кушоду равшан гуфт ва Петрус Ӯро як сӯ бурда, сарзаниш кард. ³³ Лекин Исо рӯяшро гардонда ба шогирдонаш нигоҳ карду Петрусро сарзаниш намуда, гуфт: «Дур шав аз Ман, эй шайтон! Ту на мисли Худо, балки мисли инсон фикр мекунӣ».

³⁴ Баъд Исо шогирдон ва мардумро ба наздаш ҷамъ карда гуфт: «Агар касе пайрави Ман шудан хоҳад, бояд аз хоҳишҳои худ рӯй гардонда, салиби азобу маргашро бардошта, Маро пайравӣ кунад. ³⁵ Касе, ки ҳаёташро нигоҳ доштан меҳоҳад, онро аз даст медиҳад, vale касе, ки ба хотири Ман ва ин хушхабар ҳаёташро фидо мекунад, онро нигоҳ медорад. ³⁶ Ба одам чӣ фоидае дорад, ки тамоми дунёро ба даст овараду чонашро аз даст диҳад? ³⁷ Одамизод бар ивази ҷони худ ҳеч товоне дода наметавонад. ³⁸ Касе, ки дар ин замони пур аз гуноҳу бевофӣ аз Ман ва суханонам шарм кунад, Писари Одамизод низ, ҳангоме ки бо шуҳрату ҷалоли Падараш ҳамроҳи фариштаҳои муқаддас меояд, аз ӯ шарм хоҳад кард».

9 ¹ Исо боз ба онҳо гуфт: «Ба ростӣ ба шумо мегӯям, дар ин ҷо қасоне ҳастанд, ки ҳанӯз аз дунё нагузашта, мебинанд, ки Подшоҳии Худо бо тамоми қудрат меояд».

Дигаргун шудани намуди зоҳирӣи Исо

² Пас аз шаш рӯз Исо танҳо Петрус, Яъқуб ва Юҳанноро ҳамроҳаш гирифта, ба болои кӯҳи баланде баромад. Баъд дар

пеши назари шогирдон намуди зоҳирии Ӯ дигаргун шуд.³ Либоси Ӯ сап-сафеди дурахшон гашт, то ба дарацае, ки дар рӯйи замин ҳеч кас аз он сафедтар карда наметавонад.⁴ Он гоҳ Илёс ва Мусо дар пеши назари шогирдон пайдо шуданд, ки бо Исо сухбат мекарданд.

⁵ Баъд Петрус ба Исо гуфт: «Устод, чӣ қадар хуб аст, ки мо ин чо хастем. Биё се хайма месозем: яке барои Ту, дигаре барои Мусо ва сеюм барои Илёс». ⁶ Петрус намедонист, ки чӣ гӯяд, чунки ҳамаи онҳо саҳт тарсида буданд. ⁷ Баъд аibre пайдо шуда, онҳоро фаро гирифт ва аз он овозе баромад: «Ин Писари азизи Ман аст. Ӯро гӯш кунед».⁸ Ногаҳон онҳо ба атроф назар андохта, ғайр аз Исо касеро надиданд.

⁹ Вақте ки онҳо аз кӯҳ поин мефаромаданд, Исо онҳоро таъкид кард, ки то зинда шудани Писари Одамизод аз он чи диданд, ба касе чизе нагӯянд. ¹⁰ Барои ҳамин онҳо ба касе дар ин бобат даҳон намекушоданд, агарчи дар байнҳо худ маънои ибораи «зинда шудан»-ро муҳокима мекарданд.

¹¹ Шогирдон аз Исо пурсиданд: «Чаро устодони шариат меғӯянд, ки пеш аз Масех бояд Илёс биёяд?»

¹² Исо ҷавоб дод: «Дуруст, аввал бояд Илёс биёяд ва ҳама чизро барқарор намояд. Вале Писари Одамизод, чунон ки дар навиштаҷот омадааст, азоб кашида, хору зор мегардад. ¹³ Лекин ба шумо мегӯям, ки Илёс омадааст ва одамон ҳар коре, ки хостанд, ба вай карданд, чунон ки дар борааш навишта шудааст».

Шифо ёфтани бачаи ҷинзада

¹⁴ Вақте ки онҳо ба назди шогирдони дигар омаданд, диданд, ки мардуми зиёде дар гирди онҳо ҷамъ шудаанд ва ҷанд нафар аз устодони шариат бо онҳо бахсу мунозира доранд. ¹⁵ Ҳамин ки мардум Исоро диданд, хеле ҳайрон шуда, давон-давон ба истиқболаш рафтанд.

¹⁶ Исо пурсид: «Дар бораи чӣ бо онҳо бахс мекунед?» ¹⁷ Марде аз байнҳо мардум ҷавоб дод: «Устод, писарамро назди Ту овардам. Ӯ гап зада наметавонад, чунки гирифтори рӯхи нопок аст.

¹⁸ Ҳар гох ки рӯҳи нопок писарамро ҳамла мекунад, ўро бар замин мезанад. Даҳони писарам кафк мекунад, дандонҳояш ба якдигар мечаспанд ва баданаш мисли чӯб караҳт мешавад. Аз шогирдони Ту хоҳиш кардам, ки рӯҳи нопокро аз ў берун кунанд, vale онҳо натавонистанд».

¹⁹ Исо гуфт: «Эй насли беимон! То кай бо шумо бошам ва то кай шуморо тоқат кунам? Писарро пеши Ман биёред».

²⁰ Пас ўро оварданد ва ҳамин ки рӯҳ Исоро дид, писарро саҳт ларзонд. Бача ба рӯйи замин ғалтида, ғел мезад ва аз даҳонаш кафк мебаромад. ²¹ Исо аз падари ў пурсид: «Ў кай боз ба ин дард гирифтор аст?» Ҷавоб дод: «Аз бачагиаш. ²² Рӯҳи нопок борҳо ўро ба обу оташ андохта, меҳост ўро нобуд кунад. Илтимос, агар ягон кор карда тавонӣ, ба мо раҳм кун ва мадад намо».

²³ Исо ба мард гуфт: «Чаро „Агар тавонӣ“ мегӯйӣ? Ба қасе, ки имон дорад, ҳама чиз имконпазир аст». ²⁴ Падари бача дарҳол нидо кард: «Бале, имон дорам, vale ёрӣ дех, ки имонам қавитар гардад».

²⁵ Вакте Исо дид, ки мардуми зиёд давон омада ҷамъ мешаванд, бо сарзаниш ба рӯҳи нопок фармон дод: «Эй рӯҳи қариву гунгӣ! Ба ту мегӯям, аз ин бача берун баро ва дигар ба ў надаро!» ²⁶ Рӯҳи нопок наърае зада, бори дигар бачаро саҳт ларzonда, аз ў берун шуд. Ранги бача монанди мурда шуд, барои ҳамин бисёриҳо «Вай мурдааст» гуфтанд. ²⁷ Вале Исо дасти ўро гирифта, аз ҷояш ҳезонд ва бача ба поящ истод.

²⁸ Баъдтар, вакте ки Исо ба хона даромад, шогирдон дар танҳоӣ аз ў пурсиданд: «Чаро мо рӯҳи нопокро берун карда натавонистем?»

²⁹ Исо гуфт: «Ин зот танҳо бо дуо берун карда мешавад».

Пешѓӯии дуюми Исо дар бораи марги Ҳуд

³⁰ Исо ҳамроҳи шогирдонаш он чоро монда, аз Ҷалил гузашта рафт. Вай намехост, ки қасе аз ин боҳабар шавад, ³¹ ҷунки ў шогирдонро таълим дода, мегуфт: «Писари Одамизод ба дасти

одамон супорида мешавад ва онҳо Ӯро мекушанд, vale баъд аз се рӯз Ӯ зинда мегардад».

³² Вале онҳо маъни суҳанони Ӯро нафаҳмиданду аз пурси-дан тарсиданд.

Кӣ аз ҳама бузургтар аст?

³³ Онҳо ба шаҳри Кафарнаҳум расида, ба хонае даромаданд ва Исо аз шогирдон пурсид: «Дар роҳ бо якдигар дар бораи чӣ баҳс мекардед?» ³⁴ Онҳо ҳомӯш буданд, зеро дар роҳ баҳс мекарданд, ки қадоме аз онҳо бузургтар аст. ³⁵ Пас Исо нишасту дувоздаҳ шогирдро ҷамъ карда, гуфт: «Ҳар кӣ меҳоҳад аввалин бошад, бояд охирин ва дар хизмати ҳама бошад».

³⁶ Баъд кӯдакеро гирифта, дар байни онҳо гузашт. Сипас, Ӯро ба бағал гирифта, гуфт: ³⁷ «Ҳар касе ки чунин кӯдакро ба хотири Ман қабул мекунад, дар асл Маро қабул мекунад ва ҳар касе, ки Маро қабул мекунад, на Маро, балки Фиристандаи Маро қабул мекунад».

Касе, ки бар зидди мо нест, тарафдори мост

³⁸ Сипас Юҳанно ба Исо гуфт: «Устод, мардеро дидем, ки ба номи Ту чинҳоро берун мекард, vale азбаски моро пайравӣ намекард, кӯшиш кардем, ки Ӯро аз ин кор боздорем».

³⁹ Аммо Исо гуфт: «Ӯро аз ин кор бознадоред! Ҳар касе, ки аз номи Ман муъчиза мекунад, наметавонад баъд аз фурсате дар бораи Ман сухани баде бигӯяд. ⁴⁰ Зеро касе ки бар зидди мо нест, тарафдори мост. ⁴¹ Ба ростӣ ба шумо мегӯям, агар касе ба шумо фақат ба хотири он, ки шогирди Масех ҳастед, ақаллан як пиёла об дихад, бе мукофот наҳоҳад монд.

Он чизе, ки моро ба гуноҳ кардан водор месозад

⁴² Лекин вой бар ҳоли касе, ки яке аз ин пайравони хурди ба Ман имоновардаро гумроҳ кунад. Барои вай беҳтар мешуд, ки ба гарданаш санги осиёбро овехта, ба баҳр партоянд.

⁴³⁻⁴⁴ Агар дастат туро ба гуноҳ кардан водор созад, онро бурида парто, зеро назар ба он ки ду даст дошта бошию ба оташи хомӯшнашавандай дӯзах афтӣ, беҳтар аст, ки бе як даст соҳиби ҳаёт шавӣ.

⁴⁵⁻⁴⁶ Агар поят туро ба гуноҳ кардан водор созад, онро бурида парто, зеро назар ба он ки ду пой дошта бошию ба дӯзах партофта шавӣ, беҳтар ки бе як пой соҳиби ҳаёт шавӣ.

⁴⁷ Агар чашмат туро ба гуноҳ кардан водор созад, онро канда парто, зеро бароят беҳтар аст, ки бо як чашм ба Подшохии Худо дароӣ, аз он ки бо ду чашм ба дӯзах партофта шавӣ, ⁴⁸ „ки дар он ҷо кирмҳо ҳаргиз намемиранд ва оташ ҳеч гоҳ хомӯш намегардад“.

⁴⁹ Ҳар кас бо оташ намакин мешавад. ⁵⁰ Намак чизи хуб аст, vale агар сифаташро гум кунад, бо чӣ онро намакин карда метавонед? Пас шумо низ дар худ намак дошта бошед ва бо якдигар дар сулҳу салоҳ зиндагӣ кунед».

Дар бораи талоқ

10 ¹Исо он чоро монда, ба сӯйи сарзамини Яхудия ва тарафи дигари дарёи Урдун рафт. Боз мардуми зиёде дар он ҷо ҷамъ омаданд ва Ӯ низ аз рӯйи одат ба таълими онҳо шурӯй кард.

² Он гоҳ ҷанд нафар фарисиён омада, Ӯро озмуданӣ шуда, савол доданд: «Оё аз рӯйи шариат мумкин аст, ки мард аз занаш ҷудо шавад?»

³ Исо ҳам аз онҳо пурсид: «Мусо дар ин бора чӣ фармуда аст?» ⁴ Ҷавоб доданд: «Мусо иҷозат додааст, ки мард талоқнома навишта, аз занаш ҷудо шавад».* ⁵ Исо бошад, ба онҳо гуфт: «Ба сабаби кунdfaҳмию саркашиатон Мусо бароятон чунин иҷозатро навишта буд. ⁶ Вале аз ибтидои оғариниши ин дунё Худо „онҳоро мард ва зан оғаридааст“.**

* ^{10:4} Такрори Шариат 24:1, 3

** ^{10:6} Ибтидо 1:27

⁷⁻⁸ „Аз ҳамин сабаб мард падару модари худро гузошта, ба зани худ мепайвандад ва онҳо як тан мешаванд“*. Акнун онҳо на ду тан, балки як тан мебошанд.⁹ Пас бигзор касе зану шавҳарро аз ҳамдигар чудо накунад, зеро Худо он ду нафарро бо ҳам пайвастааст».

¹⁰ Вақте ки онҳо ба хона баргаштанд, шогирдонаш дар ин бора аз Исо пурсиданд. ¹¹ Исо ба онҳо гуфт: «Ҳар марде, ки аз занаш чудо шуда, зани дигар мегирад, зино меқунад. ¹² Ҳамчунин, агар зан аз шавҳараш чудо шуда, ба марди дигар ба шавҳар барояд, зинокор аст».

Исо ва қӯдакон

¹³ Рӯзе одамон фарзандонашонро назди Исо оварданد, то ки ӯ ба онҳо даст гузошта, барояшон дуо кунад. Вале шогирдон онҳоро сарзаниш карданд.

¹⁴ Исо рафтори шогирдонашро диду ба ғазаб омада, гуфт: «Монед, ки қӯдакон назди Ман оянд, пеши роҳи онҳоро нағиред, зеро Подшохии Худо насиби онҳоест, ки мисли қӯдак ҳастанд. ¹⁵ Ба ростӣ ба шумо мегӯям, ҳар кӣ Подшохии Худоро монанди қӯдак қабул накунад, ба он намедарояд».

¹⁶ Баъд қӯдаконро ба оғӯш гирифт ва болои сарашон даст гузошта, барояшон дуо кард.

Марди сарватманд

¹⁷ Вақте ки Исо ба роҳ баромад, марде ба наздаш давида омада, дар пешаш ба зону афтод ва пурсид: «Эй Устоди нек! Барои ба даст овардани ҳаёти абадӣ чӣ кор бояд кунам?»

¹⁸ Исо гуфт: «Чаро Маро нек мегӯйӣ? Ғайр аз Худо ҳеч кас нек нест. ¹⁹ Ту фармоишҳои Худоро медонӣ: „қатл накун, зино накун, дуздӣ накун, шаҳодати бардуруғ надех, касеро фиреб надех ва падару модаратро хурмату эҳтиром намо“**».

* 10:7-8 Ибтидо 2:24

** 10:19 Хуруч 20:12-16; Такрори Шариат 5:16-20

²⁰ Мард چавоб дод: «Эй Устод! Ман аз айёми چавониам ҳамаи ин фармоишҳоро риоя мекунам».

²¹ Исо ба ў бо нигоҳи гарму пурмехр гуфт: «Ба ту факат як чиз намерасад: бирав, ҳар он чизеро, ки дорӣ, фурӯхта, пулашро ба камбағалон тақсим кун. Он гоҳ дар осмон бойигарӣ пайдо мекунӣ. Баъд омада, Маро пайравӣ намо».

²² Вале он چавон аз шунидани чунин суханон рӯхафтода шуд ва андӯҳгин гашта, аз он ҷо рафт, чунки хеле сарватманд буд.

²³ Исо ба гирду атроф нигоҳ карда, ба шогирдонаш гуфт: «Ба Подшохии Худо даромадани одамони бой бениҳоят душвор аст». ²⁴ Шогирдон аз суханони Исо ба ҳайрат афтоданд. Пас Исо такрор карда гуфт: «Эй фарзандонам! Ба Подшохии Худо даромадан бениҳоят душвор аст. ²⁵ Аз сӯрохии сӯзан гузаштани шутур осонтар аст аз он, ки шахси сарватманд ба Подшохии Худо дарояд».

²⁶ Шогирдон беш аз пеш дар ҳайрат монда, ба яқдигар ме-гуфтанд: «Пас кӣ начот ёфта метавонад?» ²⁷ Исо ба шогир-донаш бодиққат нигоҳ карда, гуфт: «Барои одамизод ин кор ғайриимкон аст, вале на барои Худо, барои Худо ҳама чиз имконпазир аст».

²⁸ Он вақт Петрус ба Исо гуфт: «Мо аз баҳри ҳама чиз гузашта, Туро пайравӣ кардем». ²⁹ Исо چавоб дод: «Ба ростӣ ба шумо мегӯям, ҳар кӣ ба хотири Ман ва ин хушхабар аз баҳри хона, бародарон ё хоҳарон, падар ё модар, фарзандон ё заминҳояш гузашта бошад, ³⁰ ҳоло дар вақти хозира сад маротиба зиёдтар хонаҳо, бародарону хоҳарон, модарону фарзандон, заминҳо ва дар баробари ҳамаи ин азобҳо низ пайдо мекунад ва дар оянда ҳаёти абадӣ низ насибаш мегардад.

³¹ Лекин бисёр аввалинҳо охирин мешаванд ва охиринҳо аввалин.

Пешгӯйии сеюмини Исо дар бораи марги Худ

³² Онҳо дар роҳи Уршалим буданд ва Исо пешопеши онҳо мерафт. Шогирдони дарҳайратмонда ва одамон бо тарс аз паси

Ў қадам мезаданд. Исо дувоздаҳ шогирдашро ба як тарафе бурда, бори дигар гуфт, ки Ўро чӣ интизор аст. ³³Ў гуфт: «Мо ба Уршалим рафта истодаем. Дар он ҷо Писари Одамизод ба дасти коҳинони калон ва устодони шариат супорида мешавад. Онҳо Ўро ба марг маҳкум карда, ба дасти ғайрияҳудиён месупоранд. ³⁴Гайрияҳудиён Ўро масхара карда, ба Вай туф мекунанд ва қамчинкорӣ карда, ба қатл мерасонанд, вале Ў пас аз се рӯз зинда мешавад».

Хоҳиши Яъқуб ва Юханно

³⁵ Яъқубу Юханнои писарони Забдой пеши Исо омада, гуфтанд: «Устод, мо меҳоҳем, ки хоҳишамонро бароямон иҷро кунӣ».

³⁶ Исо пурсид: «Чӣ хоҳиш доред? Бароятон чӣ кор кунам?»

³⁷ Гуфтанд: «Вакте ки Ту бо шуҳрату ҷалол подшоҳӣ мекунӣ, иҷозат дех, якеамон аз тарафи рост ва дигаре аз тарафи чапи Ту бишинем».

³⁸ Исо ҷавоб дод: «Шумо намефаҳмед, ки чиро талаб карда истодаед. Магар аз он қосаи азобе, ки Ман менӯшам, нӯшида метавонед ва магар бо он азоби марговаре, ки Ман таъмид мегирам, шумо ҳам таъмид гирифта метавонед?»

³⁹ Ҷавоб доданд: «Метавонем». Аммо Исо ба онҳо гуфт: «Ҳӯш, аз қосаи Ман ҳоҳед нӯшид ва бо азобе, ки Ман таъмид мегирам, шумо ҳам таъмид ҳоҳед гирифт. ⁴⁰Аммо ба интиҳоб кардани қасоне, ки аз дасти ҷапу рости Ман мешинанд, Ман ҳақ надорам. Ба ин ҷойҳо қасоне мешинанд, ки Худо онҳоро пешакӣ таъян кардааст».

⁴¹ Даҳ шогирди дигар инро шунида, аз Яъқубу Юханно ба ғазаб омаданд. ⁴² Пас, Исо ҳамаи онҳоро ба наздаш даъват карда, гуфт: «Шумо медонед, ки подшоҳон ва ҳокимон ба мардуми ҳуд зӯроварӣ мекунанд ва ҳукмашонро ба онҳо мегузаронанд. ⁴³ Лекин дар байни шумо набояд ин тавр бошад. Баръакс, ҳар қасе, ки дар байни шумо бузург будан меҳоҳад, бояд хизматгори дигарон бошад ⁴⁴ ва ҳар қасе, ки меҳоҳад дар пеш истад, бояд ғуломи ҳама бошад.

⁴⁵ Ҳатто Ман, Писари Одамизод наомадаам, ки ба Ман хизмат кунанд. Ман омадаам, ки ба дигарон хизмат кунам ва барои нархи начоти бисёр одамонро супоридан чонамро фидо кунам».

Шифо ёфтани нобино

⁴⁶ Баъд онҳо ба шахри Ариҳо омада расиданд. Вакте ки Исо бо шогирдонаш ва мардуми зиёде аз ин шаҳр берун мерафтанд, дар канори роҳ Бартимай ном нобине, ки писари Тимай буд, нишаста, садака мепурсид.

⁴⁷ Чун Бартимай шунид, ки Исои Носирӣ аз он роҳ мегузарад, фарёд зада, гуфт: «Эй Исои насли Довуд, ба ман раҳм кун!»

⁴⁸ Бисёриҳо ӯро сарзаниш карда, гуфтанд, ки хомӯш шавад. Аммо ӯ боз баландтар дод зада мегуфт: «Эй насли Довуд, ба ман раҳм кун!»

⁴⁹ Исо аз роҳаш бозистода, гуфт: «Ба вай бигӯед, ки ин ҷо биёяд». Мардум нобиноро ҷеф зада, гуфтанд: «Аз ҷоят ҳез, натарс, зеро Ӯ туро ба наздаш ҷеф мезанад».

⁵⁰ Бартимай чомаашро кашида, аз ҷояш парида хест ва назди Исо омад. ⁵¹ Исо аз вай пурсид: «Ту ҷӣ меҳоҳӣ? Бароят ҷӣ кор кунам?» Нобино гуфт: «Устод, меҳоҳам ҷашмонам бино шавад».

⁵² Исо ба ӯ гуфт: «Бирав, имонат туро шифо дод». Ҳуди ҳамон лаҳза ҷашмони вай бино шуд ва ӯ аз паси Исо рафт.

Ба Уршалим бо тантана ворид шудани Исо

11 ¹Исо ва шогирдонаш ба шахри Уршалим наздик шуда, ба дехаҳои Байтфоҷӣ ва Байтанёи назди кӯҳи Зайтун расиданд. Сипас, Ӯ ду шогирдашро пешопеши Ҳуд фиристода, ²ба онҳо гуфт: «Ба дехае, ки дар рӯ ба рӯйи шумост, равед. Ҳамин ки ба он ҷо мерасед, ҳари бастаэро мебинед, ки то ҳол касе ба он савор нашудааст. Бандашро кушода, онро ба ин ҷо биёред. ³Агар касе бипурсад, ки ҷаро ин корро мекунед, бигӯед, ки вай ба Ҳудованд даркор шуд ва Ӯ ба зудӣ онро ба ҷояш бармегардонад».

⁴Он ду шогирд рафта, хареро, ки дар канори күча, дар назди дарвозае баста шуда буд, ёфтанд. Вақте банди онро мекушо-дан⁵, баъзе аз одамони он чо истода пурсиданд: «Чй кор карда истодаед? Чаро банди харро мекушоед?» ⁶Шогирдон суханони Исоро такрор кардан⁷ ва одамон ба онҳо ичозат доданд.

⁷Пас онҳо харро ба назди Исо оварда, чомаҳояшонро ба бо-лои хар партофтанд ва Исо ба он савор шуд. ⁸Бисёр одамон чомаҳои худро пеши роҳи ӯ пойандоз мекардан⁸, дигарон бо-шанд, навдаҳои сербарги аз сахро буридаашонро пеши роҳи ӯ мегузоштанд.

⁹Мардуме, ки аз пешу қафои ӯ мерафтанд, фарёд мезаданд:
«Шаъну шараф ба Худо!

Баракат ёбад касе, ки ба номи Худованд меояд!*

¹⁰ Муборак бошад Подшохии аҷдоди мо Довуд, ки он
наздик омада истодааст!

Шаъну шараф ба Худо дар осмон!»

¹¹Ҳамин тавр, Исо ба Уршалим омада, ба маъбади Худо рафт
ва ҳама чизро аз назар гузаронд. Азбаски бевакт шуда буд, бо
дувоздаҳ шогирди Худ ба дехаи Байтанё равона шуд.

Лаънат кардани дарахти анчир

¹²Рӯзи дигар, вакте ки онҳо аз Байтанё мерафтанд, Исо
гурусна монд. ¹³Каме дуртар дарахти сербарги анчирро дид-
да, ба сўяш рафт. Ӯ меҳост анцире пайдо кунад, vale ба он
наздик омада, дид, ки ғайр аз баргҳо дар он ягон мевае на-
буд, чунки ҳанӯз вакти анчир набуд. ¹⁴Ӯ ба дарахт гуфт: «Аз
ин пас касе ҳаргиз аз ту дигар мева наҳӯрад». Шогирдонаш
инро шуниданд.

Пок кардани маъбади Худо

¹⁵Ҳангоме ки ба Уршалим даромаданд, Исо ба ҳавлии маъ-
бади Худо ворид шуда, онҳоеро, ки бо харидуfurӯш машғул

* ^{11:9} Забур 117:25-26

буданд, аз он чо берун ронда, мизҳои пуливазкунандагон ва курсихои кабӯтарфурӯшонро чаппа кард.¹⁶ Вай нагузошт, ки касе чизеро барои савдо аз сахни маъбади Худо гузаронад.

¹⁷ Сипас, мардумро таълим дода, гуфт: «Оё дар навиштаот наомадааст, ки „хонаи Ман хонаи дуо барои тамоми ҳалқҳо номида мешавад“?* Шумо бошед, онро ба хонаи дуздон табдил додаед».

¹⁸ Чун коҳинони калон ва устодони шариат ин суханонро шуниданд, нақшай күштани Исоро қашиданд. Онҳо аз Исо тарсиданд, зеро тамоми мардум аз таълимоти Ӯ дар ҳайрат монда буданд.

¹⁹ Ҳамон бегоҳ Исо бо шогирдонаш аз шаҳр берун рафт.

Дарахти хушкидаи анцир

²⁰ Сахарии рӯзи дигар онҳо дар роҳ диданд, ки ҳамон дарахти анцир аз решаш хушк шудааст. ²¹ Петрус ҳодисаи рӯзи гузаштаро ба ёд оварда гуфт: «Устод, нигоҳ кун! Дарахти анцир, ки онро лаънат кардӣ, хушк шудааст!»

²² Исо дар ҷавоб гуфт: «Ба Худо имон дошта бошед. ²³ Ба ростӣ ба шумо мегӯям, ки агар касе ба ин кӯҳ фармон дода гӯяд: „Барҳеста худро ба баҳр парто“ ва дар дилаш шубҳае надошта бошад, балки бовар кунад, ки он чи мегӯяд, ҳамон тавр мешавад, он гоҳ ҳамон чиз барояш ичро мешавад. ²⁴ Барои ҳамин ҳам ба шумо мегӯям, ҳар чи дар дуо талаб мекунед, бовар кунед, ки аллакай онро гирифтаед ва он аз они шумо мешавад. ²⁵⁻²⁶ Вале ҳангоми дуо кардан, агар аз касе ранҷида бошед, ӯро бубахшед, то ки Падари осмонии шумо низ гуноҳҳоятонро бахшида тавонад».

Савол дар бораи ҳуқуки Исо

²⁷ Онҳо боз ба Уршалим омаданд. Вақте ки Исо дар сахни маъбади Худо рафтуо мекард, коҳинони калон, устодони ша-

* 11:17 Ишаъё 56:7

риат ва пирони қавм наздаш омада,²⁸ пурсиданд: «Ту бо кадом хуқуқ ин корхоро мекунӣ? Ин хуқуқро ба Ту кӣ додааст?»

²⁹ Исо дар ҷавоб гуфт: «Ман ба шумо як саволе дорам. Агар ҷавоб дихед, Ман ҳам ба шумо мегӯям, ки бо кадом хуқуқ ин корхоро мекунам. ³⁰ Ба Ман бигӯед, ба Яхӯ кӣ хуқуқ дода буд, ки одамонро таъмид дихад: Худо ё инсон?»

³¹ Онҳо ба якдигар гуфтанд: «Агар гӯем, ки „Худо дода буд“, Ӯ мегӯяд: „Пас ҷаро ба ӯ бовар накардед?“ ³² Агар гӯем: „Инсон“..., (онҳо аз мардум метарсиданд, зоро ҳамаи мардум ба пайғамбар будани Яхӯ имон доштанд).

³³ Оқибат онҳо ба Исо «намедонем» гуфта, ҷавоб доданд. Исо низ ба онҳо гуфт: «Пас Ман ҳам ба шумо намегӯям, ки бо кадом хуқуқ ин корхоро мекунам».

Масал дар бораи иҷоракорон

12 ¹Баъд Исо ба мардум бо масалҳо гап заданро сар кард: «Марде токзоре бунёд карда, дар гирдаш девор соҳт. Сипас ҳавзчае барои фишурдани ангур тайёр кард ва як дидбонгоҳ соҳт. Баъд токзорашро ба чанд нафар иҷора дода, ба кишвари дигар сафар кард.

² Дар мавсими ҳосилғундорӣ соҳиби токзор хизматгорашро назди токпарварон фиристод, то ки ҳаққи худро аз он токзор бигираад. ³ Вале онҳо он хизматгорро гирифта заданду бо дастти холӣ баргардонданд. ⁴ Соҳиби токзор хизматгори дигарро фиристод, вале онҳо ба сари вай зада, хақорат карданд. ⁵ Баъд боз хизматгори дигарро фиристод, лекин ӯро куштанд. Бисёр хизматгорони дигареро ҳам, ки мефиристод, ё мезаданд ё мекуштанд.

⁶ Ҳамин тавр, дар хонаи соҳиби токзор ба ғайр аз писари азизаш каси дигаре намонд. Оқибат „писарамро ҳатман иззату эҳтиром мекунанд“ гуфта, писарашро фиристод. ⁷ Вале токпарварон ба якдигар гуфтанд: „Вай меросхӯр аст! Биёed, ӯро мекушем ва соҳиби мерос мешавем!“ ⁸ Сипас, ӯро дошта, куштанд ва часадашро берун аз токзор партофтанд.

⁹ Акнун соҳиби токзор чӣ гуна рафттор мекунад? Баргашта он токпарваронро мекушад ва токзорро ба дигарон медиҳад.

¹⁰ Оё шумо дар навиштачот нахондаед:

„Он сангеро, ки бинокорон нодаркор ҳисоб карда, як
сү партофтанд,
санги асосии таҳкурсии бино гардид.

¹¹ Ин кори Худованд аст
ва ба назарамон ациб менамояд“.*

¹² Азбаски роҳбарони дин фахмиданд, ки ин масал бар зидди онҳо буд, кӯшиш карданд, ки Ӯро дастгир кунанд, вале аз мардум метарсиданд, бинобар ин Ӯро ба ҳоли Худ гузошта рафтанд.

Савол дар бораи супоридани андоз

¹³ Дертар чанд нафар аз фарисиён ва тарафдорони Ҳиродус ба назди Исо фиристода шуданд, то ки Ӯро бо сухан ба дом афтонанд. ¹⁴ Онҳо омада, гуфтанд: «Устод, мо медонем, ки Ту ростқавл ҳастай ва ба фикри одамон эътибор надода, бе хушомадгӯйӣ роҳҳои Худоро аз рӯйи ҳақиқат таълим медиҳӣ. Бигӯ, ки оё ба шоҳаншоҳи Рум андоз супорем ё не?» ¹⁵ Исо, ки аз дурӯягии онҳо боҳабар буд, чунин гуфт: «Чаро меҳоҳед Маро ба дом афтонед? Ба Ман як тангаи динорро биёред, ки бинам».

¹⁶ Вакте динорро ба Ӯ доданд, пурсид: «Дар ин танга акс ва номи киро мебинед?» Онҳо ҷавоб доданд: «Шоҳаншоҳро».

¹⁷ Он гоҳ Исо ба онҳо гуфт: «Он чи аз они шоҳаншоҳ аст, ба шоҳаншоҳ бидиҳед ва он чи аз они Худост, ба Худо». Онҳо аз ҷавоби Исо дар ҳайрат монданд.

Савол дар бораи зиндашавӣ

¹⁸ Сипас, баъзеҳо аз равияи саддуқиён, ки зиндашавии мурдагонро рад мекарданд, ба назди Исо омада пурсиданд:

¹⁹ «Устод, Мусо дар шариат ба мо навиштааст, ки „агар баро-

* 12:11 Забур 117:22-23

дари касе фарзанд наёфта бимирад, бигзор вай зани ўро ба никохи худ дарорад ва фарзандони ба дунё омадаро хамчун насли бародари мархумаш бидонад^{**}. ²⁰ Инак, хафт бародар буданд. Бародари калонй зан гирифт, аммо фарзанд надида, аз олам чашм пўшид. ²¹ Баъд бародари дуюм хамсари ўро ба занй гирифта, ў хам фарзанде ба дунё наоварда вафот кард. Бо бародари сеюм хам ҳамин тавр рўй дод. ²² Бо ҳамин сурат ҳамаи хафт бародарон бефарзанд вафот карданд. Баъд аз ҳама он зан ҳам аз олам чашм пўшид. ²³ Пас рўзе, ки мурдаҳо зинда мешаванд, вай зани кадоме аз онҳо мешавад? Охир ҳамаи хафт бародарон ўро ба занй гирифта буданд!»

²⁴ Исо ҷавоб дод: «Хатои шумо дар он аст, ки на маъни на-виштачотро медонеду на құдрати Худоро. ²⁵ Вакте ки мурдаҳо зинда мешаванд, онҳо на зан мегиранду на шавҳар мекунанд, балки мисли фариштаҳои осмон мегарданд. ²⁶ Вале дар бораи зинда шудани мурдаҳо магар аз китоби Мусо дар ҳикояи бутта нахондаед, ки чӣ тавр Худо ба Мусо гуфтааст: „Ман Худо Иброҳиму Исҳоқу Яъқуб ҳастам“^{***}. ²⁷ Ў на Худои мурдагон, балки Худои зиндагон аст. Шумо хатои калон мекунед».

Мухимтарин қонуни Худо

²⁸ Яке аз устодони шариат ба назди онҳо омада баҳсу муно-зираашонро шунид. Вакте ў дид, ки Исо ба онҳо чӣ ҷавоби хубе дод, пурсид: «Аз тамоми фармоишҳои Худо қадомаш аз ҳама мухимтар аст?»

²⁹ Исо ҷавоб дод: «Аввалин фармоиши мухим ин аст: „Эй қавми Истроил, гўш кунед! Худованд Худои мо Худованди яккаву ягона аст. ³⁰ Худованд Худои худро бо тамоми дилу чон ва бо тамоми аклу ҳуш ва бо тамоми қуввати худ дўстдор“^{***}.

* 12:19 Такрори Шариат 25:5

** 12:26 Ҳурӯҷ 3:6

*** 12:30 Такрори Шариат 6:4-5

³¹Дуюмаш чунин мебошад: „Дигаронро мисли худ дўст дор“*.
Хеч фармоише аз хардуй ин бузургтар нест».

³²Устоди шариат гуфт: «Устод, хақ ба ҷониби Туст. Ту бисёр хуб гуфтӣ, ки фақат як Худо вучуд дорад ва ғайр аз Ӯ, Худои дигаре нест. ³³Инчунин, Худоро бо тамоми дил ва бо тамоми ақлу хуш ва бо тамоми қувват дўст доштан ва дигаронро ҳам мисли худ дўст доштан муҳимтар аз ҳадяҳои сӯхтаний ва ҳама намуди қурбонӣ мебошад».

³⁴Исо дид, ки устоди шариат оқилона сухан меронад, бино-бар ин, ба ӯ гуфт: «Шумо ба Подшохии Худо наздик ҳастед». Пас аз он дигар ҳеч кас ҷуръат накард, ки ба Исо саволе дихад.

Масех Писари кист?

³⁵Вақте Исо дар маъбади Худо ба мардум таълим медод, аз онҳо пурсид: «Барои чӣ устодони шариат мегӯянд, ки Масех, яъне Таъиншудаи Худо писари шоҳ Довуд аст? ³⁶Дар ҳоле ки ҳуди Довуд бо таъсири Рӯхулқӯдс чунин гуфта буд:

„Худованд ба Худованди ман гуфт:

«То даме ки душманонатро зери пойҳоят нагузорам,
аз дasti ростам бишин»**.

³⁷Худи Довуд Масехро „Худованд“ номид, пас чӣ тавр Вай писари шоҳ Довуд шуда метавонад?»

Мардуми зиёде суханони Ӯро бо хушнудӣ гӯш мекарданд.

³⁸Сипас, Исо онҳоро таълим дода, гуфт: «Аз устодони шариат эҳтиёт бошед. Ба онҳо маъқул аст, ки либосҳои қимат пӯшида гарданд ва мардум дар бозорҳо ба онҳо салом диханд.

³⁹Онҳо дўст медоранд, ки дар ҷойҳои беҳтарини ҷамоатхонаҳо бишинанд ва дар базмҳо болонишин бошанд. ⁴⁰Онҳо намоишкорона дурудароз дуо меҳонанд, вале дар асл молу мулки бевазанонро ҳӯрда, ғорат мекунанд! Онҳо барои ин корҳояшон ҷазои сахттар мебинанд».

* 12:31 Ибодат 19:18

** 12:36 Забур 109:1

Ду тангаи бевазан

⁴¹ Баъд Исо рӯ ба рӯйи сандуки хайрия нишаста, ба сандуқ пул андохтани мардумро тамошо мекард. Баъзехо, ки сарватманд буданд, пули зиёде хайр мекарданд.

⁴² Ҳамин вақт як бевазани камбағал низ омада, ду тангаи хурди мисинро, ки арзиши кам дошт, ба сандуқ андохт. ⁴³ Исо шогирдонашро ба наздаш даъват карда, гуфт: «Ба ростӣ ба шумо мегӯям, ки ин бевазани бечора аз ҳама зиёдтар хайрот кард. ⁴⁴ Чунки онҳо аз зиёдатии бойигариашон садақа карданд, вай бошад, ҳамаи он чизеро, ки дошт, яъне тамоми ризқу рӯзиашро дод».

Азобу укубатҳои дарпешистода

13 ¹ Вақте Исо аз маъбади Худо мебаромад, яке аз шогирдонаш гуфт: «Устод, бубин, ин биноҳои маъбади Худо чӣ қадар боҳашамат ҳастанд! Ҷӣ сангҳои бузурге доранд!»

² Исо ҷавоб дод: «Шумо ин биноҳои бузургро мебинед? Санг бар болои санг намонда, ҳамааш ба замин яксон мешавад».

³ Ҳангоме ки Исо дар кӯҳи Зайтун рӯ ба рӯйи маъбади Худо менишастан, Петрус, Яъқуб, Юҳанно ва Андриёс дар танҳоӣ аз Ӯ пурсиданд: ⁴ «Ба мо бигӯ, ки ин ҳодиса кай рӯй медиҳад ва иҷро шудани ҳамаи инро аз қадом аломат мефаҳмем?»

⁵ Исо ҷавоб дод: «Эҳтиёт шавед, ки мабодо касе шуморо гумроҳ кунад. ⁶ Зоро бисёр қасон ба номи Ман омада мегӯянд, „Ман ҳамонам“ ва мардуми бисёрро гумроҳ мекунанд. ⁷ Вақте ки садоҳо ва овозаҳои ҷангҳоро мешунавед, ба воҳима наафтед. Чунин ҳодисаҳо бояд рӯй диханд, вале ин маъни фаро расидани охирзамонро надорад. ⁸ Як ҳалқ бо ҳалқи дигар ва як давлат бо давлати дигар мечангад. Дар ҳар ҷо заминчунбихо мешавад ва гуруснагӣ меояд. Ҳамаи ин ҳодисаҳо монанди дардҳои аввалини зоидан мебошанд.

⁹ Ҳудатонро эҳтиёт кунед, зоро шуморо ба назди қозӣ бурда, дар ҷамоатхонаҳо қамчинкорӣ мекунанд ва ба хотири Маро пайравӣ карданатон шумо ба назди ҳокимону подшоҳон

истода шаходат хоҳед дод. ¹⁰ Пеш аз ҳама, хушхабар бояд ба тамоми халқҳо эълон карда шавад.

¹¹ Вақте шуморо дастигир карда, ба чавобгарӣ мекашанд, ғам нахӯред, ки чӣ бояд бигӯед. Ҳар чи ки он вақт ба дилатон андохта мешавад, ҳамонро бигӯед, чунки он вақт на шумо, балки Рӯхулқудс, яъне Рӯхи Худо ба воситай шумо сухан меронад.

¹² Бародар бародари худро ва падар фарзанди худро ба қатл мерасонад. Фарзандон ба падару модари худ муқобил мебароянд ва онҳоро ба дasti марг месупоранд. ¹³ Ба сабаби Маро пайравӣ карданатон ҳама шуморо бад мебинанд. Вале касе, ки то ба охир истодагарӣ намояд, начот хоҳад ёфт.

Харобазори нафратангез

¹⁴ Аммо вақте ки ҳаробазори нафратангезро дар чое мебинед, ки набояд бошад (ба ин диққат дихед), он вақт агар касе дар Яхудия бошад, ба қӯҳистон гурезад. ¹⁵ Агар касе дар болои бом бошад, барои гирифтани чизе пойин нафарояд ва ба хона надарояд. ¹⁶ Агар касе дар саҳро бошад, барои гирифтани чома ҳам барнагардад. ¹⁷ Вой бар ҳоли ҳомиладорон ва модароне, ки қӯдаки ширхӯр ҳоҳанд дошт!

¹⁸ Пас дуо кунед, ки ин ходиса дар вақти зимистон рӯй надиҳад. ¹⁹ Зеро дар он айём чунон азобу даҳшате рӯй медиҳад, ки аз рӯзи оғариниши дунё то ба имрӯз монанди он ҳеч рӯй надодааст ва дигар рӯй наҳоҳад дод. ²⁰ Аммо Ҳудованд он рӯзҳои азобро қӯтоҳ кардааст, чунки агар қӯтоҳ намекард, дар рӯйи замин касе зинда намемонд. Вале ба хотири интихобкардагонаш Ҳудованд он рӯзҳоро ҳатман қӯтоҳ ҳоҳад кард.

²¹ Ҳамон вақт агар касе ба шумо гӯяд, ки „Бинед, Масех дар ин чост“ ва ё „Нигоҳ кунед, Ӯ дар он чост“, бовар нақунед.

²² Зеро одамоне пайдо мешаванд, ки худро бардуруф Масех ва пайғамбар меноманд. Онҳо мӯъцизаю аломат нишон медиҳанд, то агар имкон бошад, интихобшудагони Ҳудоро ҳам гумроҳ кунанд. ²³ Инак, боҳабар боshed. Ман ҳамаашро ба шумо пешакӣ гуфтам.

Омадани Писари Одамизод

²⁴Дар ҳамон рӯзҳо, байд аз он мусибатҳо,
офтоб тира мегардад ва моҳ дигар равшани намедиҳад,
²⁵ ситораҳо аз осмон фурӯ мерезанд
ва ҳама чиз дар осмон ба ҷунбиш меояд.

²⁶Он вакт мардум Писари Одамизодро мебинанд, ки болои
абрҳо бо қудрату ҷалоли бузург меояд.* ²⁷Ӯ фариштаҳоро ме-
фиристад, то интихобшудагони Ҳудро аз ҷор тарафи дунё ва
аз тамоми гӯшаву канори замину осмон гирд оваранд.

Масал дар бораи дарахти анҷир

²⁸Аз дарахти анҷир ибрат гиред. Ҳамин ки шохаҳояш муғча
карда, барг бароварданро сар қунанд, шумо аниқ медонед, ки
ба қарибӣ тобистон меояд. ²⁹Айнан ҳамин тавр, ҳангоме ки ба
амал омадани ин ҳодисаҳоро мебинед, донед, ки вакт наздик
аст, дар паси дар аст. ³⁰Ба ростӣ ба шумо мегӯям, ки ҳанӯз
одамони ин насл аз олам нагузашта, ҳамаи ин ҳодисаҳо ба
амал меоянд. ³¹Замину осмон нест мешаванд, аммо гуфтаҳои
Ман то абад мемонанд.

Рӯзу соати омадани Писари Одамизод

³²Лекин кай фаро расидани он рӯз ё он соатро ғайр аз Падар
касе намедонад: на фариштаҳои осмон на Писар.

³³Пас ҳушёру боҳабар бошед, зеро намедонед, ки он вакт кай
фаро мерасад. ³⁴Ин монанди он аст, ки марде ба сафар рафта,
хонаи ҳудро ба хизматгорон месупорад ва ба ҳар як хизматгори
ҳуд вазифаи маҳсусе медиҳад. Ба дарвазабон бошад, мефар-
мояд, ки посбонӣ қунад.

³⁵Пас ҳушёру бошед, ҷун намедонед, ки соҳиби хона кай бар-
мегардад, бегоҳӣ ё нимаи шаб, вакти ҷеъзании ҳурӯс ё бомдо-

* 13:26 Дониёл 7:13-14

дон. ³⁶ Мабодо ў ногаҳон баргашта, шуморо дар хоб ёбад. ³⁷ Он чи ба шумо мегӯям, ба ҳама дахл дорад: ҳушёр бошед!»

Нақшай күштани Исо

14 ¹То иди Начот ва иди Фатир ду рӯз монда буд. Кохинони калон ва устодони шариат роҳеро чустучӯ мекарданд, ки Исоро пинҳонӣ дастгир карда, ба қатл расонанд. ² Онҳо мегуфтанд: «Ин корро дар рӯзҳои ид накунем, ки мабодо мардум ба шӯр оянд».

Ба сари Исо рехтани равғани атрафшони қиматбаҳо

³ Исо дар Байтанё, дар хонаи Шимъун ном марде, ки пештар bemории pӯst дошт, меҳмон шуд. Дар вақти таомхӯrī зане омад ва як шишаҷа равғани атрафшони қиматбаҳоро оварда, шикасту ба сари Исо рехт.

⁴ Баъзеҳо аз ин кори зан ба ғазаб омада, ба яқдигар гуфтанд: «Чаро ў ин равғани қиматро исроф кард? ⁵ Ин равғанро ба маблағи зиёда аз сесад динор фурӯхта, пулашро ба камбағалон тақсим кардан мумкин буд». Ва занро саҳт сарзаниш мекарданд.

⁶ Вале Исо гуфт: «Вайро ором гузоред. Чаро ўро танқид меқунед? Вай бароям кори нек кард. ⁷ Камбағалон ҳамеша бо шумо ҳастанд ва ҳар вақте ки хоҳед, шумо метавонед ба онҳо ёрӣ дихед, вале Ман ҳамеша бо шумо нестам.

⁸ Ин зан ҳар чи тавонист, кард. ^Ў равғанро ба баданам рехт, то онро барои гӯронидан тайёр намояд. ⁹ Ба ростӣ ба шумо мегӯям, ки дар тамоми ҷаҳон ҳар ҷо, ки ҳушхабар эълон гардад, кори ин зан низ барои ёдоварии вай гуфта мешавад».

Нияти хиёнаткоронаи Яхудо

¹⁰ Он гоҳ Яхудои Исқарюти, ки яке аз дувоздаҳ шогирдони Исо буд, ба назди кохинони калон рафт, то Исоро ба онҳо таслим кунад. ¹¹ Онҳо аз шунидани ин шод гашта, ба ў пул ваъда карданд. Пас Яхудо барои таслим кардани Исо фурсати муносиб мечуст.

Охирин хўроки Исо бо шогирдон

¹² Рўзи аввали иди Фатир, ки мардум барраи иди Начотро қурбонӣ мекарданд, шогирдон аз Исо пурсиранд: «Дар кучо меҳоҳӣ, ки мо рафта бароят дастархони иди Начотро тайёр намоем?»

¹³ Исо ду нафар шогирдашро фиристода, гуфт: «Ба шаҳр равед. Дар он ҷо шуморо марде пешвоз мегирад, ки кӯзай об мебарад. Аз паси ў биравед. ¹⁴ Ба ҳамон хонае, ки он мард медарояд, шумо ҳам дароед ва ба соҳиби хона бигӯед: „Устод мепурсад, ки кучост меҳмонхонаи Ӯ, ки дар он ҳамроҳи шогирдонаш хўроки иди Начотро хўрда тавонад?“ ¹⁵ Вай ба шумо болохонаи калонеро нишон медиҳад, ки аллакай ғундошта, ба тартиб оварда шудааст ва шумо дар ҳамон ҷо бароямон дастархон тайёр кунед».

¹⁶ Пас шогирдон ба шаҳр рафтанду ҳамаро ҳамон тавре ки Исо гуфта буд, дарёфтанд ва онҳо хўроки иди Начотро тайёр намуданд.

¹⁷ Бегоҳӣ Исо бо дувоздаҳ шогирдаш омад. ¹⁸ Вақте ки дар гирди дастархон нишаста хўрок меҳӯрданд, Исо гуфт: «Ба ростӣ ба шумо мегӯям, яке аз шумо, ки ҳоло бо Ман хўрок хўрда истодааст, ба Ман хиёнат мекунад».

¹⁹ Онҳо ғамгин шуда, паси ҳамдигар аз Ӯ мепурсиданд: «Оё ин шахс ман ҳастам?» ²⁰ Исо ҷавоб дод: «Ин корро яке аз дувоздаҳ нафари шумо мекунад, ки луқмаи нонашро ҳамроҳи Ман дар як табақ тар карда истодааст.

²¹ Писари Одамизод аз рӯйи он чизе ки дар навиштаот дар борааш навишта шудааст, мемирад. Аммо вой бар ҳоли он касе, ки ба Писари Одамизод хиёнат мекунад. Бехтар мебуд, ки ҳаргиз ба дунё намеомад!»

Таоми шоми Ҳудованд

²² Ҳангоме ки онҳо хўрок меҳӯрданд, Исо нонро гирифта, ба Ҳудо шукр гуфт. Баъд онро пора карда, ба онҳо тақсим намуда, гуфт: «Нонро бигиред, ки ин бадани Ман аст».

²³ Пас косаро гирифта, шукргузорӣ карду онро ба шогирдонаш дод ва ҳамаи онҳо аз он нӯшиданд. ²⁴ Исо ба онҳо гуфт: «Ин хуни Ман аст ва бо он Худо бо ҳалқаш аҳду паймон мебандад. Хуни Ман ба хотири одамони зиёде рехта мешавад. ²⁵ Ба ростӣ ба шумо мегӯям, Ман боз ҳамроҳи шумо дар Подшоҳии Худо шираи ангури нав ҳоҳам нӯшид. Лекин то он рӯз ҳаргиз наменӯшам».

²⁶ Баъд онҳо Худоро ҳамду сано гуфтанд ва ба қӯҳи Зайтун равона шуданд.

Пешгӯйӣ дар бораи инкори Петрус

²⁷ Пас Исо ба шогирдон гуфт: «Ҳамаи шумо Маро тарк ме-кунед, чунки дар навиштаҷот омадааст: „Ҷӯпонро мезанам ва гӯсфандон пароканда мешаванд“.* ²⁸ Аммо вакте ки зинда мешавам, пеш аз он ки шумо ба вилояти Ҷалил биравед, Ман ба он ҷо меравам».

²⁹ Петрус гуфт: «Дигарон Туро тарк кунанд ҳам, ман ин корпо намекунам».

³⁰ Исо ба вай гуфт: «Ба ростӣ ба ту мегӯям, худи имшаб, ҳанӯз ҳурӯс ду бор ҷеф назада, ту се бор Маро инкор мекунӣ».

³¹ Аммо Петрус бо қатъият гуфт: «Агар бо Ту мурданам лозим ояд ҳам, ҳаргиз Туро инкор намекунам». Дигарон низ ҷунин гуфтанд.

Дуои Исо дар боғи Ҷатсимонӣ

³² Онҳо ба ҷое рафтанд, ки Ҷатсимонӣ ном дошт ва Ӯ ба шогирдонаш гуфт: «Шумо дар ин ҷо бошед, Ман рафта дуо мекунам». ³³ Ӯ ҳамроҳаш Петрус, Яъқуб ва Юҳанноро бурд. Ғаму андӯҳаш саҳт шиддат мёёфт ва ³⁴ Ӯ ба онҳо гуфт: «Аз шиддати ғаму ғусса ҷонам ба лаб расидааст. Ин ҷо бимонеду бедор бошед».

* 14:27 Закарё 13:7

³⁵ Инро гуфта, Исо каме дуртар рафт ва Худро ба рӯйи замин партофта, дуо кард, ки агар шавад, он вақти азоб ба сараш наояд. ³⁶ Сипас гуфт: «Эй Або, эй Падарчонам! Бароят хама чиз имконпазир аст. Ин косай азобро аз сари Ман дур кун. Аммо на хости Ман, балки хости Ту ичро шавад».

³⁷ Баъд баргашта, дид, ки шогирдонаш хобидаанд. Ўз Петрус пурсид: «Шимъун, ту хобидай? Магар як соат бедор истода натавонистӣ? ³⁸ Бедор бошеду дуо кунед, то ки ба васваса наафтед. Чунки рӯҳ тайёр, аммо чисм нотавон аст».

³⁹ Пас, боз рафта, бо ҳамон суханони пештарааш дуо кард.

⁴⁰ Баъд баргашта, онҳоро боз дар хоб дид, чунки онҳо ҳатто ҷашмонашонро кушода наметавонистанд ва намедонистанд, ки ба Исо чӣ ҷавоб диханд.

⁴¹ Вай бори сеюм баргашта, ба онҳо гуфт: «Шумо ҳанӯз хоб рафта истироҳат мекунед? Бас, акнун вақту соати он ҳам расид, ки Писари Одамизод ба дасти гунаҳкорон таслим карда шавад. ⁴² Бархезед, меравем. Нигоҳ кунед, он касе ки ба Ман ҳиёнат мекунад, наздик омад».

Дастгир кардани Исо

⁴³ Якбора, ҳанӯз Ӯ суханашро тамом накарда, Яхудо, яке аз дувоздаҳ шогирдонаш ҳамроҳи як тӯда одамоне, ки қалтаку шамшер дар даст доштанд, аз ҷониби қоҳинони калон, устодони шариат ва пирони қавм расида омад. ⁴⁴ Ҳиёнаткор ба онҳо пешакӣ ҷунин шарт карда буд: «Касеро, ки бӯсидам, ҳамон шахсест, ки бояд дастгир кунеду таҳти назорат гирифта баред».

⁴⁵ Яхудо рост пеши Исо омад ва «Устод!» гуфта, Ӯро бӯсид.

⁴⁶ Пас онҳо Исоро дастгир карда, маҳкам доштанд. ⁴⁷ Ҳамон замон як нафар аз ҳозирон шамшерашро аз ғилоф кашида, ба ғуломи саркоҳин ҳамла оварду гӯшашро бурида партофт.

⁴⁸ Он гоҳ Исо ба онҳо гуфт: «Магар шумо Маро роҳзан фикр мекунед, ки барои дастгир карданам бо қалтаку шамшерҳо омадаед? ⁴⁹ Ман ҳар рӯз бо шумо дар маъбади Худо будам ва таълим медодам, аммо шумо Маро дастгир намекардед. Вале

бигзор гуфтаҳои навиштачот ба амал оянд». ⁵⁰ Ҳамон вақт ҳамаи шогирдонаш Ӯро танҳо монда гурехтанд.

⁵¹ Як чавоне аз паси Исо рафт, ки дар танаши ҳеч чиз надошт ва фақат бо матои катонӣ худро печонда буд. Сарбозон ӯро дастгир карданд, ⁵² аммо ӯ халос ҳӯрда, тани бараҳна гурехт, чунки матои катонӣ дар дasti онҳо монд.

Дар назди шӯрои пирон

⁵³ Исоро ба хонаи саркоҳин бурданд. Ҳамаи коҳинони қалон, пиronи қавм ва устодони шариат дар он ҷо ҷамъ шуданд.

⁵⁴ Петрус аз пайи Исо дар масофаи каме дурттар меомад ва ба ҳавлии саркоҳин даромада, бо посбонон нишасти, то ки дар назди оташ гарм шавад.

⁵⁵ Коҳинони қалон ва ҳамаи аъзоёни дигари шӯрои пиron бо нияти ба қатл расондани Исо қӯшиш карданд, ки бар зидди Ӯ ягон далеле пайдо кунанд, лекин ҳеч далеле ёфта наметавонистанд. ⁵⁶ Бисёриҳо бар зидди Исо шаҳодати дурӯғ доданд, аммо гуфтаҳояшон ба ҳам мувоғиқ намеомад. ⁵⁷ Баъзеҳо аз ҷо бархеста, ба Исо чунин тухматҳо карданд: ⁵⁸ «Мо шунидем, ки Ӯ мегуфт: „Ман ин маъбади Худоро, ки бо дasti инсон соҳта шудааст, вайрон мекунам ва баъд аз се рӯз дигареро месозам, ки бо дasti инсон соҳта нашудааст“». ⁵⁹ Вале ин шаҳодатҳои онҳо низ ба якдигар мувоғиқ набуд.

⁶⁰ Он вақт саркоҳин дар хузури ҳамаи бархеста, аз Исо пурсид: «Ба ин далеле, ки Туро айбдор мекунанд, ягон гапи гуфтани дорӣ?» ⁶¹ Аммо Исо хомӯш истода, ҳеч ҷавобе надод. Саркоҳин боз пурсид: «Магар Ту Масех ва Писари Худое ҳастӣ, ки ба Ӯ ҳамду сано меконем?»

⁶² Исо гуфт: «Ҳастам ва рӯзе Писари Одамизодро хоҳед дид, ки аз дasti рости Худои Пурқудрат нишаста* бо абрҳои осмон меояд**».

* 14:62 Забур 109:1

** 14:62 Дониёл 7:13-14

⁶³Он гоҳ саркоҳин либоси танашро дарронда гуфт: «Дигар ба
мо ҳеч шоҳиде лозим ҳам нест! ⁶⁴Шумо худатон сухани куфри
Ўро шунидед. Ба чӣ қарор меоед?» Пас ҳамаи онҳо Ўро айбдор
карда, ба марг маҳкум намуданд.

⁶⁵ Баъд баъзеҳо ба Исо туғ мекарданд. Онҳо ҷашмони Ўро
баста, ба рӯяш торсакӣ зада, мегуфтанд: «Агар пайғамбар бошиӣ,
бигӯй, ки Туро кӣ зад?» ва сарбозон ҳам Ўро бурда заданд.

Исоро инкор кардани Петрус

⁶⁶⁻⁶⁷ Петрус ҳоло ҳам дар ҳавлӣ назди оташ нишаста, худро
гарм мекард. Ҳамин вакт яке аз қанизакони саркоҳин ўро
дид ва ба ў бодикқат нигоҳ карда гуфт: «Ту низ ҳамроҳи Исой
Носирӣ будӣ!»

⁶⁸ Петрус инро инкор карда гуфт: «Намедонам ва намефаҳмам,
ки чӣ мегӯйӣ». Ў ба назди дарвоза рафт ва ҳамон замон хурӯс
чеф зад.

⁶⁹ Қанизак Петрустро бори дигар дид ва ба одамони дар он ҷо
истода гуфт: «Ин мард ҳам яке аз шарикони Исо аст!» ⁷⁰ Петрус
инро боз инкор кард. Каме дертар одамони дар он ҷо истода ба
Петрус гуфтанд: «Аниқ ту шарики онҳоӣ, чунки ҷалилӣ ҳастӣ!»

⁷¹ Петрус бошад, қасам ҳӯрда, гуфт: «Худо занад, ки ин Ода-
меро, ки дар борааш мегӯед, намешиносам».

⁷² Ҳамон лаҳза хурӯс бори дуюм ҷеф зад ва сухани Исо ба
ҳотири Петрус омад. Ў гуфта буд, ки ҳанӯз хурӯс ду бор ҷеф
назада, вай се бор шинохтани Исоро инкор мекунад. Он гоҳ
Петрус худро дошта натавониста ба гиря даромад.

Дар назди Пилотус

15 ¹Саҳарии барвақт коҳинони калон, пирони қавм бо
устодони шариат ва тамоми аъзоёни шӯрои пирон дар
маҷлис ба як қарор омаданд. Онҳо дасти Исоро баста, аз ҳавлии
Қаёфо бароварданд ва ба дасти ҳоким Пилотус супориданд.

² Пилотус аз Исо пурсид: «Магар Ту Шоҳи Яхудиён ҳастӣ?»
Исо ҷавоб дод: «Ту ҳамин тавр мегӯйӣ».

³ Коҳинони калон Исоро аз бисёр чиҳат айбдор мекарданд.

⁴ Пилотус аз Ӯ пурсыд: «Чаро ҷавоб намедихӣ? Бубин, Туру ҷӣ қадар айбдор мекунанд». ⁵ Вале Исо боз ҳам чизе нагуфт ва Пилотус дар ҳайрат монд.

⁶ Аз рӯйи одат ҳоким Пилотус ҳар иди Начот як нафар маҳбусеро, ки мардум талаб мекард, озод менамуд. ⁷ Дар он вакт Бараббо ном марде, ки бо шариконаш дар шаҳр шӯриш бардошта, одам қушта буд, дар зиндон менишастан. ⁸ Мардум пешни Пилотус рафтанду аз ӯ ҳоҳиш карданд, ки мисли ҳарсола як нафар маҳбусро озод кунад. ⁹ Пилотус пурсыд: «Мехоҳед, ки бароятон Шоҳи Яҳудиёнро озод кунам?» ¹⁰ Зоро мефаҳмид, ки коҳинони калон Исоро аз рӯйи ҳасад ба дасти ӯ супорида буданд.

¹¹ Вале коҳинони калон мардумро ба ошӯб оварданд, то ба ивази Исо озод кардани Барабборо талаб кунанд. ¹² Пилотус боз аз онҳо пурсыд: «Пас бо он касе, ки шумо Ӯро Шоҳи Яҳудиён меномед, ҷӣ кор кунам?»

¹³ Онҳо фарёд заданд: «Ба салиб меҳкӯб кунед!»

¹⁴ Пилотус гуфт: «Чаро? Охир Ӯ ҷӣ бадие кардааст?» Лекин онҳо боз баландтар фарёд заданд: «Ӯро меҳкӯб кунед!»

¹⁵ Пилотус, ки меҳост мардумро розӣ нигоҳ дорад, барояшон Барабборо озод кард ва Исоро ба дasti сарбозон супорид, то ки Ӯро қамчинкорӣ намуда, ба салиб меҳкӯб кунанд.

Исоро масҳара кардани сарбозон

¹⁶ Сарбозон Исоро ба саҳни дарбори ҳоким бурда, аскарони зиёдро ҷамъ карданд. ¹⁷ Баъд ба Исо ҷомаи бунафшранг пӯшонданд ва аз навдаҳои хор тоҷе бофта, ба сараш гузоштанд. ¹⁸ Ба Ӯ таъзим карда, фарёд мезаданд: «Зинда бод Шоҳи Яҳудиён!»

¹⁹ Онҳо бо ҷӯб ба сараш мезаданд, ба Ӯ туф мекарданд ва дар наздаш ба зону истода, ба Ӯ саҷда менамуданд. ²⁰ Вакте ки онҳо масҳара кардани Ӯро бас карданд, ҷомаи бунафшрангро аз танаш кашида, либоси Ҳудашро пӯшонданд ва барои ба салиб меҳкӯб кардан Ӯро аз он ҷо берун бурданд.

Ба салиб меккӯб шудани Исо

²¹ Дар роҳ онҳо бо як роҳгузаре аз шахри Қайравон воҳӯрданд, ки аз саҳро бармегашт. Он мард Шимъун ном дошт ва падари Искандару Руфус буд. Сарбозон ўро маҷбур карданд, ки чӯби салиби Исоро бардошта барад. ²² Баъд Исоро ба ҷое оварданд, ки Ҷолҷото, яъне «Ҷойи косаҳонаи сар» ном дошт. ²³ Сарбозон ба Ӯ майи бо доруи муrr омехтаро доданд, вале Ӯ онро нанӯшид. ²⁴ Он гоҳ Исоро ба салиб меккӯб карданду барои тақсим кардани либоси Ӯ қуръа партофтанд, то ҳар кас ҳар қисми либоси Ӯро бигирад. ²⁵ Соати нуҳи саҳар буд, ки Ӯро ба салиб меккӯб карданд. ²⁶ Дар лавҳаи айбнома бар зидди Исо навиштанд: «Шоҳи Яхудиён».

²⁷⁻²⁸ Ҳамроҳи Исо боз ду роҳзанро аз тарафи чапу росташ ба салибҳои дигар меккӯб карданд.

²⁹ Роҳгузарон Исоро дашном дода, сар чунбонда мегуфтанд: «Ту ки маъбади Ҳудоро вайрон карда, дар се рӯз аз нав месоҳти, ³⁰ Ҳудатро начот дода, аз салиб фуруд ой!»

³¹ Коҳинони калон ва устодони шариат низ Исоро масҳаракунон ба яқдигар мегуфтанд: «Дигаронро начот медоду Ҳудашро начот дода наметавонад. ³² Бигзор Масехи Ҳудо, ки Шоҳи Истроил аст, акнун аз салиб пойин фарояд, то мо инро дила, имон оварем!» Ҳатто онҳое, ки ҳамроҳаш меккӯб шуда буданд, Ӯро дашном медоданд.

Марғи Исо

³³ Нисфириӯзӣ тамоми рӯйи заминро торикий фаро гирифт ва то соати се давом ёфт. ³⁴ Дар соати се Исо бо овози баланд дод зада, гуфт: «Элоҳӣ! Элоҳӣ! Лама сабактаний?», яъне «Ҳудоё, Ҳудои Ман! Чаро Маро тарқ кардӣ?!»* ³⁵ Баъзе аз ҳозирон инро шунида гуфтанд, ки Ӯ Илёс пайғамбарро садо мекунад. ³⁶ Сипас як нафар давида, латтаеро ба сирко тар намуд ва бо

* ^{15:34} Забур 21:2

нұғи чұб дароз карда, онро ба Исо нұшонданы шуд ва гуфт: «Истед, бинем, ки оё Иләс омада Ұро аз салиб гирифта пойин мефарорад?»³⁷ Баъд Исо нолай баланде карда, чон дод.

³⁸Худи ҳамин вакт пардае, ки чойи муқаддастарини маъбади Худоро чудо мекард, аз боло то пойинаш дарида, ду пора шуд.

³⁹Вақте як сардори лашкар, ки дар рұ ба рұйи салиб истода буд, дид ки Исо чӣ тавр фарёд зада, чон дод, гуфт: «Дар ҳақиқат ин Мард Писари Худо буд!»

⁴⁰Чанд зан ҳам он чо буданд, ки аз дур ин ходисаҳоро медианд. Дар байни онхо Марями Маңдалия, Салумит ва Марям, ки модари Яъқуби хурдсол ва Юсӣ буд, низ хузур доштанд.

⁴¹Онхо дар Ҷалил ба Исо ҳамроҳ шуда, ба Ұ хизмат мекарданд. Бисёр занони дигар низ, ки ҳамроҳи Ұ ба Уршалим омаданд, дар он чо буданд.

Дафни Исо

⁴²Шом шуд ва мардум барои рӯзи шанбе тайёрӣ медианд.

⁴³Юсуф ном шахс аз шаҳри Ромо, ки аъзои обрӯманди шўрои пирон буд ва фаро расидани Подшохии Худоро интизорӣ мекашид, бочуръат пеши Пилотус рафт ва часади Исоро талаб кард.⁴⁴ Пилотус ҳайрон шуд, ки Исо ба ин зудӣ мурдааст, бинобар ин, сардори лашкарро даъват карда, аз ў пурсид, ки оё Исо аллакай мурдааст.

⁴⁵Вақте он сардори лашкар тасдиқ кард, Пилотус часади Исоро ба Юсуф супорид.⁴⁶ Юсуф матои суф харид ва часадро аз салиб пойин фароварда, кафанпеч карду ба даруни қабре, ки дар ғоре сохта шуда буд, гузошт. Баъд санги калонеро ба даромади қабр гелонда, онро махкам кард.⁴⁷ Марями Маңдалия ва Марями модари Юсӣ диданд, ки часад ба кучо гузошта шуд.

Зиндашавии Исо

16¹Бегоҳи рӯзи шанбе, вақте ки рӯзи истироҳат ба анҷом расид, Марями Маңдалия, Марями модари Яъқуб ва Салумит рафта, атрҳои хушбӯй хариданд, то ки ба бадани

Исо бимоланд.² Ва сахарии барвақти рўзи якшанбе, баъд аз баромадани офтоб ба сўи қабр равона шуданд.

³Дар роҳ ба якдигар мегуфтанд: «Кӣ сангро аз даромади қабр барои мо меғелонад?»⁴ Вақте ки назди қабр расиданд, диданд, ки он санги бениҳоят калони қабр як сўғелонда шудааст.

⁵Пас ба даруни қабр даромада диданд, ки як ҷавоне бо либоси сафед дар тарафи рост нишастааст. Занон ба ҳайрат афтоданд.

⁶ Вале ҷавон ба онҳо гуфт: «Ҳайрон нашавед! Шумо Исои Носирии ба салиб меҳкӯбшударо мечӯед. Вай зинда шуд ва дар ин чо нест! Ба ҷое, ки часадашро гузошта буданд, нигоҳ қунед! ⁷Холо рафта, ба шогирдонаш ва ба Петрус бигӯед, ки Исо пешопеши онҳо ба Ҷалил меравад. Онҳо Ӯро дар он чо хоҳанд дид, чунон ки Ӯ ба онҳо гуфта буд».

⁸ Занҳо тарсону ларзон берун баромада, аз назди қабр гурехтанд ва ба касе чизе нагуфтанд, чунки дар ҳарос буданд.

Аён шудани Исо ба шогирдонаш

⁹ Исо субхи рўзи якшанбе зинда шуд ва аввал ба Марями Мачдалия, ки аз вучуди ӯ ҳафт ҷирро берун карда буд, Ҳудро аён кард. ¹⁰ Марям назди шогирдони гирёну мотамзода рафта, ин ҳабарро гуфт. ¹¹ Вале онҳо суханони Ӯро шунида, бовар накарданд, ки Исо зинда асту Марям Ӯро дидаст.

¹² Баъд Исо Ҳудро дар сурати дигар ба ду шогирдаш, ки ба деха мерафтанд, зоҳир кард. ¹³ Онҳо баргашта, инро ба дигарон нақл намуданд, аммо ҳеч кас ба суханони онҳо бовар накард.

¹⁴ Дар охир Исо ба он ёздаш шогирдаш дар вақти ҳӯрок ҳӯрданашон зоҳир шуд ва Ӯ онҳоро ба сабаби беимониву қундфаҳмӣ сарзаниш кард, зеро ба суханони қасоне, ки Ӯро баъд аз марг зинда дила буданд, бовар накарданд.

¹⁵ Баъд ба онҳо гуфт: «Ба тамоми дунё рафта, хушхабарро ба ҳама эълон қунед! ¹⁶ Ҳар кӣ имон оварад ва таъмид гирад, начот меёбад, вале ҳар кӣ имон наорад, ҳукм карда мешавад. ¹⁷ Қасоне, ки имон меоваранд, чунин аломуатҳоро хоҳанд дошт: онҳо бо номи Ман ҷинҳоро меронанд ва бо забонҳои нав

сухан мегүянд, ¹⁸онҳо морҳоро бо даст мегиранд ва агар заҳр хӯранд, зараре намебинанд, даст бар беморон мегузоранд ва онҳо шифо меёбанд».

¹⁹ Вақте ки сухбати Худованд Исо бо онҳо тамом шуд, Вай ба сӯи осмон бурда шуд ва аз дasti рости Худо нишаст. ²⁰ Шогир-дон рафта, хушхабарро дар ҳама ҷо эълон мекарданд. Худованд ҳам мададгори онҳо буд ва бо муъчиҳаҷо, ки онҳо нишон медоданд, гуфтаҳояшонро тасдиқ мекард. Омин.

ХУШХАБАРИ ЛУҚО

Пешгуфтор

Муаллифи ин китоб маълумотеро, ки дар ин хушхабар чамъ овардааст, аз даҳони нафароне шунида буд, ки онҳо шоҳидони зиндаи ҳаёт ва фаъолияти Исои Масех буданд. Номи муаллиф Луқо буд ва шумо метавонед маълумоти бештарро дар бораи ўзизи пешгуфтори китоби Корномаи Фиристодагон пайдо кунед. Агарчи ўз китоби Хушхабарро барои Теофилус ном шахсе навиштааст, он барои хонандаи имрӯза низ аҳамияти бузург дорад, чунки дар он хонанда бо таълимоту максади асосии ҳаёти Исои Масех шинос мешавад.

Яхудиён дар шаҳри Уршалим соҳиби маъбади Худо буданд, ки коҳинон дар он хизмат мекарданд. Коҳинон аз як қабилаи махсуси яхудиён таъйин мешуданд ва онҳо дар пеши Худо нағояндаи халқ буданд. Ҳамаи яхудиён интизори Масех, яъне Таъйиншудаи махсуси Худо буданд, ки ўз онҳоро аз дасти румиён начот медиҳад, лекин максади Исои Масех дигар начот буд. Луқо Исоро на факат ҳамчун Наҷотбахши Исроил, балки Наҷотбахши тамоми дунё тасвир намудааст.

Ҳамчунин, дар ин китоб ба муҳтоҷиҳо ва мушкилиҳои одамон эътибори калон дода шудааст. Аз рӯйи сухани муаллиф Рӯхулқудс (яъне Рӯҳи Худо) Исоро пур карда, ўро барои накли хушхабар ба бечорагон ҳидоят кардааст (4:18). Дар китоб ба мавзӯи дуо низ аҳамияти махсус дода шуда, дар вакътоҳи мушкил ба дуо

машғул шудани Исо зикр карда мешавад. Ҳамчунин, муаллиф мавқеи занон, кумак ба камбағалон, ба роҳи рост ҳидоят кардани гунахкорон ва мавзӯи Рӯхулқудсро васеъ тасвир мекунад.

Исой Масех на танҳо шахсияти таърихии нотақрор буд, ки барои намунаи ибрат шудан ба замин омада буд, балки Ӯ мақсади аз ин ҳам бузургтар дошт, ки инро хонандагон аз хондани китоб дарк мекунанд.

Сарсухан

1¹⁻³ Мухтарам Теофилус!

Бисёр касон аз рӯйи нақлҳое, ки шоҳидону хизматчиёни аввалини хушхабар ба мо расондаанд, бо тартиб навиштани воқеаҳоеро сар карданд, ки дар байни мо рӯй дода буданд. Аз ин рӯ, ман ҳам ин воқеаҳоро аз аввал бодиққат омӯхта, лозим донистам, ки онҳоро бо тартиб ба шумо бинависам, ⁴то дуруст будани таълимотеро, ки дар он тарбият ёфтаед, бидонед.

Пешгӯйӣ дар бораи Яҳёи Таъмиддиҳанда

⁵ Дар замони ҳукмронии Ҳиродус – подшоҳи сарзамини Яхудия, коҳине зиндагӣ мекард, ки аз авлоди Абиёи коҳин буд. Вай Закариё ном дошт ва занаш Элишабаъ аз авлоди Ҳоруни коҳин буд. ⁶ Ин зану шавҳар дар назари Ҳудо росткор буданд ва тамоми фармону қонунҳои Ҳудовандро пурра иҷро мекарданд. ⁷ Онҳо ягон фарзанд надоштанд, чунки Элишабаъ зани нозой буд, ғайр аз ин ҳар дуяшон аллакай пир шуда буданд.

⁸ Вақте ки навбати хизмат ба гурӯҳи Закариё расид, ӯ ҳамчун коҳин дар пеши Ҳудо машғули иҷрои вазифааш шуд. ⁹ Мувофиқи расми коҳинон барои муайян кардани касе, ки ба маъбади Ҳудованд даромада, хушбӯйҳоро месӯзонад, куръа партофтанд. Куръа ба номи Закариё афтид. ¹⁰ Вақте ки Закариё машғули сӯзондани хушбӯй буд, тамоми мардум дар берун истода дуо мекарданд.

¹¹ Он вакт ба Закариё фариштаи Ҳудованд зохир шуда дар тарафи рости қурбонгоҳ, ки дар он хушбӯйҳо месӯзониданд, истод. ¹² Ҳамин ки Закариё ӯро дид, ҳаросон шуд ва вучудашро

вохима зер кард.¹³ Аммо фаришта ба ў гуфт: «Эй Закариё, натарс. Дуоят ба даргохи Худо қабул шуд. Ҳамсарат Элишабаъ писаре таваллуд мекунад ва ту ўро Яхё ном хоҳӣ гузошт.¹⁴ Шодиву хурсандӣ насибат мегардад ва таваллуди ин кӯдак боиси хушнудии бисёриҳо мешавад,¹⁵ зеро ў дар назари Худованд бузург хоҳад шуд. Ў бояд ҳеч вақт шаробу май нанӯшад. Вақте ки кӯдак ҳанӯз дар батни модараш аст, қудрати Рӯхулкудс, яъне қудрати Рӯхи Худо бо ў хоҳад буд.¹⁶ Ў аз байнин ҳалқи Истроил бисёр қасонро ба сӯи Худованд Худои онҳо бармегардонад.¹⁷ Вай ҳам мисли Илёс пайғамбар дар рӯҳ ва қудрат пешопеши Худованд қадам мезанад, то ки дилҳои падаронро ба фарзандонашон наздик карда, саркашонро ба ҳикмати некӯкорон орад ва бо ин роҳ барои Худованд ҳалкро тайёр кунад».

¹⁸ Закариё аз фаришта пурсид: «Аз кучо мефаҳмам, ки ин ичро мешавад? Охир ману занам пир шудаём». ¹⁹ Фаришта ба ў ҷавоб дод: «Ман Ҷаброил ҳастам ва дар ҳузури Худо меистам. Ў маро фиристод, то ки бо ту гап зада, ин ҳабари хушро ба ту бирасонам.²⁰ Вале чун ба суханонам, ки дар вақти муайяншуда ичро хоҳанд шуд, бовар накардӣ, ҳоло гунг мешавӣ ва то он рӯзе, ки ҳамаи гуфтаҳоям ба амал наоянд, сухане гуфта наметавонӣ».

²¹ Мардуме, ки интизори Закариё буданд, хайрон шуданд, ки чаро ў аз маъбади Худо набаромада истодааст. ²² Ҳангоме ки Закариё берун омад, ў гап зада наметавонист ва онҳо фаҳмиданд, ки дар маъбади Худо ба вай чизе аён шудааст. Ў гунг шуда буд, аз ин сабаб, бо одамон бо имову ишора гап мезад.²³ Ҳамин ки вақти хизмати Закариё ба охир расид, вай ба ҳонааш баргашт.

²⁴ Баъд аз ин зани вай Элишабаъ ҳомиладор шуд ва панҷ моҳ аз ҳона набаромад. Элишабаъ гуфт:²⁵ «Ин кори Худованд аст, ў ба ман назар кард ва шармандагии маро аз миёни мардум бардошт».

Ҳабар дар бораи таваллуди Исо

²⁶ Дар моҳи шашуми ҳомиладории Элишабаъ Худо фаришта Ҷаброилро ба шаҳри Носираи вилояти Ҷалил фиристод.²⁷ Ў ба

назди Марям ном духтаре омад. Марям номзади Юсуф, як марде аз авлоди шоҳ Довуд буд.²⁸ Фаришта пеши Марям омада, гуфт: «Салом, эй писандидаи Худо! Худованд бо туст». ²⁹ Марям аз ин суханони фаришта саҳт дар ҳайрат афтода, худ ба худ фикр мекард, ки маънои ин салом чӣ бошад. ³⁰ Фаришта бошад, ба ў гуфт: «Натарс, Марям, зеро ту ба Худо писанд омадӣ». ³¹ Ту ҳомиладор шуда, писаре таваллуд мекунӣ ва номашро Исо мегузорӣ. ³² Ў бузург мегардад ва Писари Худои Таоло хонда мешавад. Худованд Худо таҳти аҷдодаш Довудро ба ў медиҳад. ³³ Ў то абад бар ҳалқи Яъқуб ҳукмронӣ мекунаду подшоҳиаш ҳеч гоҳ ба охир намерасад».

³⁴ Марям ба фаришта гуфт: «Ман чӣ тавр ҳомиладор мешавам, ки ҳанӯз духтар ҳастам?» ³⁵ Фаришта ба ў ҷавоб дод: «Рӯхулкудс вучудатро фаро мегирад ва қудрати Худои Таоло дар ту амал мекунад. Аз ин сабаб он қӯдаке, ки ту таваллуд мекунӣ, муқаддас ва Писари Худо номида ҳоҳад шуд. ³⁶ Охир ҳеши ту Элишабаъ ҳам, ки ҳарчанд ўро нозой мешумориданд, дар пионсолӣ писардор мегардад ва аллакай моҳи шашуми ҳомиладориаш аст. ³⁷ Барои Худо ҳеч ҷизи ғайриимкон нест!» ³⁸ Марям гуфт: «Ман бандаи Худованд ҳастам ва бигзор ҳар ҷизе, ки гуфтед, иҷро шавад». Сипас фаришта аз пеши ў рафт.

Воҳӯрии Марям бо Элишабаъ

³⁹ Баъд аз ин Марям бошитоб ба шаҳре, ки дар қӯҳистони Яхудия воқеъ буд, равона шуд. ⁴⁰ Вақте ки ба он ҷо расид, ба ҳонаи Закариё даромада, бо Элишабаъ салом кард. ⁴¹ Чун Элишабаъ саломи Марямо шунид, тифл дар батнаш ба ҷунбиш омад ва Элишабаъ аз Рӯхулкудс пур шуда, ⁴² бо овози баланд хитоб намуд: «Ту аз байни ҳамаи занони дунё бештар баракат ёфтай ва он қӯдаке, ки дар батн дорӣ, баракат ёфтааст! ⁴³ Ман қистам, ки модари Ҳоҷаам ба диданам омадааст? ⁴⁴ Нигоҳ кун! Ҳамин ки саломи ту ба гӯшам расид, аз шодӣ қӯдак дар батнам ба ҷунбиш омад. ⁴⁵ Ҳушбахт ҳастӣ ту, ки ба иҷро шудани гуфтаҳои Худованд бовар кардӣ».

Таронаи Марям

⁴⁶ Марям гуфт:

«Чони ман Худовандро ситоиш мекунад

⁴⁷ ва рӯҳам аз Худои Начотдиҳандаам шод аст,

⁴⁸ чунки Худо ба ман барин канизи ноҷизаш назар
кардааст.

Баъд аз ин ҳамаи наслҳо маро хушбахт хоҳанд хонд,

⁴⁹ зоро Худои Пурқудрат, ки номаш муқаддас аст,
бароям корҳои бузурге кардааст.

⁵⁰ Ӯ насл ба насл раҳму шафқати Худро ба қасоне нишон
медиҳад, ки худотарс ҳастанд.

⁵¹ Ӯ корҳои бузург нишон дод
ва онҳоеро, ки дилашон мағрур буд, ба ҳар сӯ парешон
соҳт.

⁵² Ҳокимонро аз таҳтҳояшон ба зер афканд,
вале одамони хоксорро сарбаланд кард;

⁵³ гуруснагонро аз нозу неъматҳояш сер намуда,
сарватмандонро бо дасти холӣ ронд;

⁵⁴⁻⁵⁵ ба хотири раҳму шафқаташ,
ҳамон тавре ки аҷдодони мо, яъне ба Иброҳим ва авло-
ди ӽ то абад ваъда дода буд,
ба бандай Худ Исроил ёрӣ расонд».

⁵⁶ Марям қариб се моҳ дар назди Элишабаъ монд ва баъд ба
хонаи худ баргашт.

Таваллуди Яхё

⁵⁷ Вақти таваллуд кардани Элишабаъ фаро расид ва ӽ писаре
ба дунё овард. ⁵⁸ Ҳамсояҳо ва ҳешвандонаш фахмиданд, ки
Худованд дар ҳаққи вай раҳми бузурге кардааст ва ба шодии
ӽ шарик шуданд.

⁵⁹ Вақте ки кӯдак ҳаштрӯза шуд, ҳамаи онҳо ҷамъ шуданд, то
дар рӯзи ҳатнаи кӯдак иштиrok кунанд ва хостанд ӯро монан-
ди падара什 Закариё ном гузоранд. ⁶⁰ Вале модара什 гуфт: «Не,

номи ў Яхё мешавад». ⁶¹ Онҳо ба ў гуфтанд: «Охир, дар байни хешонат ҳеч кас ин хел ном надорад». ⁶² Баъд бо имову ишора аз Закариё пурсиданد, ки ў кӯдакро чӣ ном мондан меҳоҳад? ⁶³ Вай таҳтачаеро талаб карда, ба рӯйи он навишт «Номи ў Яхё аст» ва ҳама ҳайрон шуданд. ⁶⁴ Ҳамин вақт забони Закарё кӯшода шуду ў ба гап даромада Худоро ҳамду сано хонд.

⁶⁵ Ҳамаи ҳамсояҳо ба тарс афтоданд ва ин воқеаҳоро дар сар то сари кӯҳистони Яхудия нақл мекарданд. ⁶⁶ Онҳое, ки нақлашонро мешуниданд, дар дили худ чунин мегуфтанд: «Ин кӯдак кӣ мешуда бошад?!» Зоро маълум буд, ки куввати Худованд бар ин кӯдак буд.

Пешгӯйии Закариё

⁶⁷ Падари кӯдак Закариё аз Рӯхулқудс пур шуду пешгӯйӣ карда, чунин гуфт:

- ⁶⁸ «Ҳамду сано ба Худованд Худои Истроил!
Зоро ў ба ёрии ҳалқи Худ омада, онро озод кард.
- ⁶⁹ Ў барои мо аз авлоди бандаш Довуд
Наҷотдиҳандай пурқудратро пайдо кард,
- ⁷⁰ Чун аз қадим бо забони пайғамбарони муқаддаси Худ
гуфта буд,
- ⁷¹ Ки моро аз душманонамон
Ва аз дасти ҳамаи онҳое, ки моро бад мебинанд, наҷот
медиҳад.
- ⁷²⁻⁷³ Ҳамин тавр, ў аз рӯйи ваъдае, ки ба аҷдодонамон дода
буд,
Ба мо раҳму шафқат нишон дод.
Инчунин ў он аҳду паймони муқаддаси Худро
аз хотир набаровард,
- Ки бо аҷдоди мо Иброҳим баста, касам дод,
- ⁷⁴⁻⁷⁵ Ки моро аз дасти душманонамон раҳой медиҳад,
То ки тамоми умрамон бе тарсу ҳарос, дар покиву
некукорӣ
Ба ў хизмат карда тавонем.

- 76 Пас, ту, эй фарзанд, пайғамбари Худои Таоло номида
мешавӣ,
Чунки барои тайёр кардани роҳи Худованд пешопеши
Ӯ қадам мезанӣ
- 77 Ва ба ҳалқи Ӯ мефаҳмонӣ,
Ки ба воситаи бахшида шудани гуноҳхояшон
Онҳо начот меёбанд.
- 78 Зоро аз раҳму шафқати Худои мо
Офтоби субҳоҳӣ аз осмон бар мо нурафшонӣ мекунад,
- 79 То бар касоне, ки дар торикию сояи марг мешинанд,
равшаний қунад
Ва қадамҳои моро ба роҳи сулҳу осоиштагӣ ҳидоят
намояд».

80 Қӯдак бошад, калон шуда, рӯҳаш қавӣ мегашт ва то рӯзи ба
ҳалқи Истроил зоҳир гардиданаш дар биёбон зиндагӣ мекард.

Таваллуди Исо

2 ¹Дар он замон шоҳаншоҳ Августус фармон баровард, ки дар
саросари шоҳаншоҳӣ саршумории аҳолӣ гузаронида шавад.
² Вақте ки ин саршуморӣ гузаронида мешуд, Кирини юс ҳокими
Сурия буд. ³Ҳар кас барои ба қайд гирифтани номаш бояд ба
шахри худ мерафт. ⁴Азбаски Юсуф аз насли шоҳ Довуд буд,
ӯ низ аз шахри Носираи вилояти Ҷалил ба шахри Байтаҳми
сарзамини Яхудия рафт, зоро ин шаҳр зодгоҳи шоҳ Довуд буд.
⁵Ӯ номзадаш Марямро, ки ҳамон вақт ҳомиладор буд, бо худ
бурд, то ки номи ӯ ҳам ба қайд гирифта шавад.

⁶ Ҳангоме ки онҳо дар Байтаҳм буданд, вақти таваллуди
қӯдак фаро расид. ⁷Марям писари калониашро таваллуд кард
ва лӯлапеч намуда, дар охур хобонд, чунки дар меҳмонхона
барои онҳо ҷое ёфт нашуд.

Чӯпонҳо ва фариштаҳо

⁸ Дар даштҳои атрофи он шаҳр чӯпононе буданд, ки шабо-
на рамаи худро посбонӣ мекарданд. ⁹Фариштаи Худованд бар

онҳо зоҳир гардид ва нури Худованд дар атрофашон дурахшид. Чӯпонҳо саҳт тарсиданд.¹⁰ Аммо фаришта ба онҳо гуфт: «Натарсед, ман ба шумо хушхабареро овардаам, ки тамоми мардум аз он хеле шод мегарданд.¹¹ Имрӯз барои шумо дар шаҳри шоҳ Довуд Начотдихандае ба дунё омад, ки Ӯ Масех ва Худованд аст.¹² Ба шумо ҳамин аломат мешавад, ки тифли лӯлапечшударо дар охуре хобондашуда меёбед».¹³ Ногаҳон бо он фаришта дар осмон ҳазорҳо фариштагони дигар пайдо шуданд, ки Худоро ҳамду сано хонда, мегуфтанд:

¹⁴ «Бигзор номи Худо дар осмонҳо шухрату ҷалол ёбад ва дар рӯйи замин дар байни онҳое, ки писандидаи Ӯ ҳастанд,
сулҳу осоиштагӣ бошад!»

¹⁵ Баъд фариштагон аз назди онҳо дур шуда, дар осмон нопадид гаштанд ва чӯпонон ба яқдигар мегуфтанд: «Биёед, ба Байтлаҳм биравем ва он ҳодисаи рӯйдодаро, ки Худованд ба воситаи фаришта ба мо расонд, бубинем».¹⁶ Онҳо бошитоб рафта, Маряму Юсуф ва он кӯдакро, ки дар охур хобида буд, ёфтанд.¹⁷ Чун он кӯдакро диданд, он чизеро, ки дар борааш шунида буданд, ба ҳама нақл карданд.¹⁸ Ҳамаи шунавандагон аз нақли чӯпонҳо ҳайрон шуданд.¹⁹ Вале Марям чизи шунидаашро дар дил нигоҳ дошта, дар борааш андеша мекард.

²⁰ Чӯпонҳо баргашта, барои чизҳои шунидаву дидашон Худоро ситоиш намуда, ба Ӯ ҳамду сано меҳонданд, зеро ҳамаи он чизе, ки ба онҳо гуфта шуда буд, ичро шуд.

Исо дар маъбади Худо

²¹ Баъд аз ҳашт рӯз вакти хатнаи кӯдак фаро расид ва Ӯро Исо номиданд. Ин номро фаришта ҳанӯз пеш аз пайдо шудани Ӯ дар батни модараш дода буд.

²² Ҳамин ки вакти покшавии онҳо, ки мувофиқи шариати Мусо буд, фаро расид, Юсуфу Марям кӯдакро ба Уршалим оварданд, то ки ба Худованд пешкаш намоянд.²³ Зеро дар шариати Худованд навишта шудааст: «Ҳар писари аввалин бояд

ба Худо бахшида шавад»*. ²⁴ Онҳо инчунин, барои он омаданд, ки аз рӯйи шариат як ҷуфт мусича ва ё ду ҷӯчаи қабӯтарро қурбонӣ кунанд**.

²⁵ Дар шаҳри Уршалим Шимъун ном марде зиндагӣ мекард, ки худотарсу некукор буд ва замони начот ёфтани ҳалқи Истроилро интизор буд. Рӯхулкудс бо Шимъун буд ²⁶ ва ба Шимъун гуфта буд: «То Масехи Худованд, яъне Таъйиншудаи Ӯро набинӣ, намемирий». ²⁷ Бо роҳнамоии Рӯхулкудс Шимъун ба маъбади Худо рафт. Ҳуди ҳамон рӯз падару модари Исо ҳам қӯдакро барои ичро намудани маросими шариат ба он ҷо оварданд.

²⁸ Шимъун қӯдакро ба оғӯш гирифт ва Худоро ҳамду сано ҳонда гуфт:

²⁹ «Эй Худованд, Ту ваъдаатро ичро кардӣ.

Ман бандаат ҳастам

ва акнун аз ин дунё хотирчамъ меравам,

³⁰ зеро ҷашмонам начоти Туро диданд.

³¹ Ту онро дар ҳузури ҳамаи ҳалқҳо мухайё кардӣ.

³² Ӯ нурест, ки Туро ба ғайрияҳудиён ошкор мекунад
ва ба ҳалқи Истроилат шуҳрату ҷалол меорад».

³³ Падару модари Исо аз ҷунин суханон дар бораи қӯдак ҳайрон шуданд. ³⁴ Шимъун ба онҳо дуои нек дода, ба Марями модари Исо гуфт: «Ин қӯдак боиси ё афтодан ё барҳостани бисёре аз истроилиён таъйин мешавад. Ӯ аломате аз Худо мешавад, ки бар зидди Ӯ сухан ҳоҳанд гуфт, ³⁵ то ки фикрҳои дили бисёриҳо ошкор шавад. Ғам ҳамчун шамшер дили туро низ пора мекунад».

³⁶ Дар маъбади Ҳудо Ҳано ном пайғамбарзане буд, ки падараш Фануил ном дошт. Ӯ аз қабилаи Ошер буд. Ҳано хеле пир шуда буд. Вай баъд аз ба шавҳар баромадан, ҳамагӣ ҳафт сол бо ҳамсарав зиндагӣ карда буд. ³⁷ Ин зани ҳаштоду чорсола, ки бева монда буд, ҳеч вақт аз маъбади Ҳудо намерафт ва шабу

* ^{2:23} Хуруҷ 13:2, 12

** ^{2:24} Ибодат 12:8

пұз болдуға рұза хизмату ибодат мекард.³⁸ Вай низ худи ҳамон лаңза пеш омаду Худоро шукргүён ба ҳамаи онхое, ки интизири озод шудани Уршалим буданд, дар бораи ин құдак гап зад.

Бозгашт ба Носира

³⁹ Баъд аз он ки Юсуф ва Марям ҳамаи корхоро аз рұйи шариати Худованд ичро карданد, ба шахри худ – Носираи Җалил баргаштанд.

⁴⁰ Құдак калон шуда, қавій мегашт ва бохикмат мешуд. Ү писандидаи Худо буд.

Исои наврас дар маъбади Худо

⁴¹ Ҳар сол падару модари Исо барои чашн гирифтани иди Начот ба Уршалим мерафтанд. ⁴² Вақте ки Исо дувоздаҳсола шуд, онҳо аз рұйи урфу одат ба он қоғазданда. ⁴³ Баъд аз он ки рұзхой ид ба охир расид, онҳо ба шахри худ равона шуданд, vale Исои наврас дар Уршалим монд. Падару модара什 аз ин бехабар буданд. ⁴⁴ Онҳо гумон доштанд, ки Ү ҳамроҳи дигарон равона аст ва тамоми рұз сафарашибонро давом доданд. Дертар Үро дар миёни дўстону хешони худ ҷустуҷӯ карданд ⁴⁵ ва чун наёфтанд, ба Уршалим барои ҷустуҷӯяш баргаштанд. ⁴⁶ Баъд аз се рұз Үро дар маъбади Худо ёфтанд, ки дар байнин муаллимон нишаста, суханонашибонро гүш мекард ва ба онҳо савол медод. ⁴⁷ Ҳамаи шунавандагон аз доноиву ҷавобхояш дар ҳайрат монданд. ⁴⁸ Падару модара什 Үро дида, ҳайрон шуданд ва Марям аз Ү пурсыд: «Писарам, ҷаро бо мо чунин рафтор карді? Ману падарат саҳт ҳавотир шуда, Туру ҷустуҷӯ кардем». ⁴⁹ Исо гуфт: «Ҷаро Маро ҷустуҷӯ кардед? Магар шумо намедонистед, ки Ман бояд дар хонаи Падарам башам?» ⁵⁰ Вале онҳо маънои суханони Үро нафаҳмианд.

⁵¹ Ү бо падару модара什 ба Носира баргашт ва ба онҳо итат мекард. Марям бошад, ҳамаи инро дар дил нигоҳ медошт.

⁵² Исо дар баробари ба воя расиданаш дар ҳикмат ҳам бузург мешуд ва торафт бештар писандидаи Худову мардум мегашт.

Паёми Яхё

3 ¹⁻²Дар замони саркоҳин будани Ҳонон ва Қаёфо аз чониби
Худо ба Яхёи писари Закариё дар биёбон пайғоме расид.
Ин воқеа дар соли понздаҳуми ҳукмронии шоҳаншоҳ Тибари-
юс рӯй дод. Дар он айём Понтиюс Пилотус ҳокими Яхудия ва
Ҳиродус ҳокими Ҷалил буданд. Бародари Ҳиродус Филиппус
бошад, дар сарзамини Итурияву Тарохунитис ҳукмронӣ ме-
кард ва Лисониус ҳокими Абилин буд.

³ Яхё тамоми ноҳияҳои атрофи дарёи Урдунро тай намуда,
мардумро насиҳат мекард. Ӯ ба онҳо мегуфт, ки барои бахшида
шудани гуноҳҳояшон бояд тавба карда, аз гуноҳ даст қашанд
ва дар об таъмид бигиранд, ки рамзи шуста шудани гуноҳҳо
мебошад. ⁴Чуноне ки дар китоби Ишаъё пайғамбар дар бораи
вай навишта шудааст:

«Касе дар биёбон фарёд зада, мегӯяд:

„Барои Худованд роҳро тайёр кунед ва онро рост
намоед!

⁵ Бигзор ҳар водӣ баланд шавад,
ҳар қӯҳу теппа ба ҳамворӣ мубаддал гардад.

Бигзор роҳҳои қаҷ рост шаванд
ва роҳҳои пасту баланд ҳамвор,

⁶ он гоҳ ҳар як ҷони зинда начоти Ҳудоро мебинад!“*»

⁷ Мардуми зиёде назди Яхё меомаданд, то аз дасти ӯ таъмид
бигиранд ва ӯ ба онҳо мегуфт: «Эй морзодагон! Кӣ шуморо
огоҳ кард, ки аз ҷазои дарпешистода гурехта метавонед?!

⁸ Тавба кунед ва самаре оваред, ки тавбайи шуморо нишон
дихад! Асло фикр накунед, ки ба сабаби аз насли Иброҳим
буданатон ҷазо намебинед. Зоро ба шумо мегӯям, ки Ҳудо аз
ин сангҳо барои Иброҳим насл ба вучуд оварда метавонад.

⁹ Табар аллакай бар решай дараҳтон гузошта шудааст ва ҳар

* ^{3:6} Ишаъё 40:3-5

даражте, ки самари хуб намеоварад, бурида, ба оташ партофта мешавад».

¹⁰ Мардум аз ӯ мепурсиданд: «Пас, мо чӣ кор кунем?» ¹¹ Яхё ҷавоб дод: «Касе, ки ду курта дорад, яктояшро ба касе дихад, ки курта надорад ва ҳар кӣ ҳӯрок дорад, низ чунин кунад».

¹² Андозирон ҳам, ки барои таъмид гирифтан омада буданд, аз ӯ пурсиданд: «Устод, мо чӣ кор кунем?» ¹³ Ба онҳо гуфт: «Бештар аз он андозе, ки бароятон муқаррар карда шудааст, аз мардум наситонед». ¹⁴ Сарбозон низ аз ӯ пурсиданд: «Пас, мо чӣ кор кунем?» Яхё гуфт: «Касеро бо зӯриву тухмати ноҳақғорат накунед ва ба маоши худ қаноат намоед».

¹⁵ Мардум интизори омадани Масех, яъне Таъиншудаи Худо буданд ва баъд аз шунидани гуфтаҳои Яхё ба худ гуфтанд, ки шояд Яхё Масех аст. ¹⁶ Яхё бошад, ба онҳо гуфт: «Ман шуморо бо об таъмид медиҳам, vale аз ман Тавонотаре меояд, ки шуморо бо Рӯхулкудс ва оташ таъмид медиҳад. Ман ҳатто сазовори кушодани банди пойафзори Ӯ нестам. ¹⁷ Дар дasti Ӯ барои бод додани гандум сесҳоҳа тайёр аст, то ки хирмани Худро тоза карда, гандумро дар анбораш ҷамъ кунад, vale қаҳро дар оташи хомӯшнашаванда сӯзонад».

¹⁸ Ҳамин тавр Яхё бо насиҳатҳои зиёде хушхабарро ба мардум мерасонд.

¹⁹ Яхё ҳоким Ҳиродусро ҳам барои он ки ҳамсари бародари ҳудаш Ҳиродияро ба занӣ гирифта буд ва барои ҳамаи корҳои бадаш сарзаниш мекард. ²⁰ Ҳиродус бошад бар замми ҳамаи кирдори бадаш, боз Яхёро ба зиндан андоҳт.

Таъмиди Исо

²¹ Инак, вакте ки ҳамаи мардум таъмид мегирифтанд, Исо низ таъмид гирифт. Ҳангоме ки Ӯ дуо карда истода буд, осмон кушода шуд ва ²² Рӯхулкудс дар шакли қабӯтаре болои Ӯ фаромад. Он гоҳ садое аз осмон баромад: «Ту Писари азизи Ман ҳастӣ ва Ман аз Ту хеле хушнудам!»

Ачдодони Исо

²³ Вақте ки Исо хизмати Худро сар кард, тақрибан сисола буд ва ҳама гумон мекарданد, ки Ӯ писари Юсуф аст. Юсуф бошад, писари Элӣ, ²⁴ Элӣ писари Маттот, Маттот писари Левӣ, Левӣ писари Малкӣ, Малкӣ писари Яннай, Яннай писари Юсуф, ²⁵ Юсуф писари Матитё, Матитё писари Омус, Омус писари Наҳум, Наҳум писари Ҳеслӣ, Ҳеслӣ писари Наҷҷай, ²⁶ Наҷҷай писари Маҳат, Маҳат писари Матитё, Матитё писари Шимъӣ, Шимъӣ писари Юсуф, Юсуф писари Яхудо, ²⁷ Яхудо писари Юҳонон, Юҳонон писари Решо, Решо писари Зарубобил, Зарубобил писари Шаалтиил, Шаалтиил писари Нерӣ, ²⁸ Нерӣ писари Малкӣ, Малкӣ писари Аддӣ, Аддӣ писари Қусом, Қусом писари Элмадом, Элмадом писари Эр, ²⁹ Эр писари Юсӣ, Юсӣ писари Элиазар, Элиазар писари Юрим, Юрим писари Маттот, Маттот писари Левӣ, ³⁰ Левӣ писари Шимъун, Шимъун писари Яхудо, Яхудо писари Юсуф, Юсуф писари Юном, Юном писари Элёқим, ³¹ Элёқим писари Малё, Малё писари Мино, Мино писари Матато, Матато писари Нотон, Нотон писари Довуд, ³² Довуд писари Ишой, Ишой писари Убид, Убид писари Буаз, Буаз писари Салмун, Салмун писари Наҳшун, ³³ Наҳшун писари Амминодоб, Амминодоб писари Адамин, Адамин писари Ҳорнӣ, Ҳорнӣ писари Ҳесрун, Ҳесрун писари Порас, Порас писари Яхудо, ³⁴ Яхудо писари Яъқуб, Яъқуб писари Исҳок, Исҳок писари Иброҳим, Иброҳим писари Тораҳ, Тораҳ писари Ноҳур, ³⁵ Ноҳур писари Саруч, Саруч писари Рау, Рау писари Фолаҷ, Фолаҷ писари Эбар, Эбар писари Шолаҳ, ³⁶ Шолаҳ писари Қенон, Қенон писари Арпакшад, Арпакшад писари Сом, Сом писари Нӯҳ, Нӯҳ писари Ломак, ³⁷ Ломак писари Матушолаҳ, Матушолаҳ писари Ҳанӯҳ, Ҳанӯҳ писари Ёрад, Ёрад писари Маҳалалъил, Маҳалалъил писари Қенон, ³⁸ Қенон писари Анӯш, Анӯш писари Шет, Шет писари Одам ва Одам писари Худо буданд.

Аз озмоиш гузаштани Исо

4 ¹Исой пур аз Рұхулқудс аз соҳили дарёи Урдун баргашт ва Рұхулқудс Үро ба биёбон бурд. ²Он чо шайтон дар давоми чил рўз Үро меозмоид. Исо тамоми он вақт ҳеч чиз наҳурд ва дар охир саҳт гурусна монд.

³ Сипас, шайтон ба Ү гуфт: «Агар Ту Писари Худо бошӣ, ба ин санг фармон дех, ки нон шавад». ⁴ Исо ҷавоб дод: «Не, зеро дар навиштачот гуфта шудааст, ки „инсон на фақат бо хўрданни нон зинда аст“*. ⁵ Баъд шайтон Үро ба баландӣ бурда, аз он чо дар як лаҳза ҳамаи мамлакатҳои ҷаҳонро ба Ү нишон дода, ⁶⁻⁷ гуфт: «Агар Ту ба ман саҷда намоӣ, ман тамоми ихтиёри ҳукмронӣ кардан ва ҳамаи шуқӯҳу зебоии онҳоро ба Ту медиҳам, зеро онҳо ба ман дода шудаанд ва ман онҳоро ба қасе, ки ҳоҳам, медиҳам». ⁸ Исо ба вай ҷавоб дод: «Дар навиштачот гуфта шудааст, ки „ба Ҳудованд Ҳудои ҳуд саҷда намоед ва танҳо ба Ү хизмат кунед“**».

⁹ Баъд шайтон Үро ба Үршалим бурда, ба ҷои баландтарини маъбади Ҳудо гузошт ва ба Ү гуфт: «Агар Ту Писари Ҳудо бошӣ, Ҳудро аз ин чо ба пойин парто. ¹⁰ Зеро дар навиштачот гуфта шудааст, ки

„Ҳудо ба фариштагони Ҳуд дар бораи Ту фармон ҳоҳад
дод, ки Туро муҳофизат кунанд

¹¹ ва онҳо Туро дар болои дастонашон ҳоҳанд бардошт,
то ки поят ба санге назанад***».

¹² «Не! – ҷавоб дод Исо, – ҷунки дар навиштачот гуфта шудааст, ки „Ҳудованд Ҳудои ҳудро насанҷед“****». ¹³ Баъд аз ин, шайтон васвасаҳои ҳудро бас кард ва то пайдо шудани фурсати мувоғик аз Исо дур шуд.

* ^{4:4} Такрори Шариат 8:3

** ^{4:8} Такрори Шариат 6:13

*** ^{4:11} Забур 90:11-12

**** ^{4:12} Такрори Шариат 6:16

Аз Исо рўй гардондани ҳамдиёронаш

¹⁴ Исо бо қуввати Рӯхулқудс ба Ҷалил баргашт ва ин хабар дар сар то сари он вилоят паҳн шуд. ¹⁵ Ӯ дар чамоатхонаҳо мардумро таълим медод ва ҳама ӽро таъриф мекарданд.

¹⁶ Ҳамин тавр, Ӯ ба шахри Носира омад, ки дар он чо ба воя расида буд. Вай дар рӯзи шанбе, яъне рӯзи истироҳат аз рӯйи одат ба чамоатхона даромада, барои хондани навиштаот аз ҷояш барҳест. ¹⁷ Ба Ӯ китоби Ишаъё пайғамбарро доданд ва Исо онро кушода, ҷоеро ёфт, ки чунин навишта шуда буд:

¹⁸ «Рӯҳи Худованд дар Ман аст,
зоро Ӯ Маро таъян намудааст, ки ба бенавоён
хушхабарро бирасонам.

Ӯ Маро фиристодааст, то озодии асирон, бино шудани
кӯрон, раҳоии ситамдиагон
ва ¹⁹ соли файзбахши Худовандро эълон намоям»*.

²⁰ Баъд Вай китобро пӯшида, ба ходим дод ва ба ҷояш нишаст. Дар чамоатхона ҳама бодиққат ба Ӯ нигоҳ мекарданд ²¹ ва Ӯ ба сухан оғоз намуд: «Он навиштаҳоеро, ки ҳоло шунидед, имрӯз амалӣ гаштанд».

²² Ҳама Исоро таъриф мекарданд ва аз суханони файзбахши Ӯ дар тааҷҷуб монда, мегуфтанд: «Магар Ӯ писари Юсуф нест?»

²³ Ӯ ба онҳо гуфт: «Медонам, ки ба Ман чунин масалро ҳоҳед гуфт: „Эй табиб! Худатро шифо дех“. Ва боз ба Ман мегӯед: „Дар диёри Худ низ мӯъцизаҳоеро бикун, ки шунидаем дар шахри Кафарнаҳум кардай“». ²⁴ Баъд суханашро давом дод: «Ба ростӣ мегӯям, ки ягон пайғамбар дар диёри худ қадр на-дорад. ²⁵ Ҳақиқатан ҳам, дар замони Илёс пайғамбар, вакте ки сеюним сол борон наборид ва дар рӯйи замин гуруснагии сахте ба вучуд омад, дар Истроил бевазанони бисёре буданд, ²⁶ вале Илёс назди ҳеч яке аз онҳо фиристода нашуд. Ӯ танҳо ба назди як бевазане фиристода шуд, ки дар Сарфат ном шахри

* ^{4:19} Ишаъё 61:1-2

Сидун зиндагӣ мекард. ²⁷ Дар замони пайғамбар Элишоъ ҳам дар сарзамини Истроил бисёр касон бемории пӯст доштанд. Вале ба ғайр аз Наамон, ки аз Сурия буд, хеч кадоме аз онҳо шифо наёфт».

²⁸ Онҳое, ки дар ҷамоатхона буданд, аз шунидани чунин суханҳо ба ғазаб омаданд. ²⁹ Баъд аз ҷояшон барҳеста, Исоро аз шаҳр берун карданд. Он шаҳр болои теппа соҳта шуда буд ва онҳо Ӯро ба лаби ҷарӣ оварда хостанд аз он ҷо партоянд. ³⁰ Аммо Ӯ аз миёни онҳо гузашта, бо роҳи Ҳуд равона шуд.

Шифо ёфтани марди ҷинзада

³¹ Исо ба шаҳри Кафарнаҳум, ки дар Ҷалил аст, омада, дар рӯзи шанбе мардумро таълим медод. ³² Одамон аз таълимоти Ӯ дар ҳайрат монданд, чунки суханонаш бокӯдрат буданд. ³³ Дар ҷамоатхона марде ҳузур дошт, ки дар вучудаш рӯҳи нопок, яъне ҷин ҷо шуда буд. Ӯ бо овози баланд фарёд зада гуфт: ³⁴ «Моро ба холамон гузор! Ту ба мо ҷӣ кор дорӣ, эй Исои Носирӣ? Магар барои нобуд кардани мо омадай?! Туromo медонам! Ту Шахси поки Ҳудо ҳастӣ!» ³⁵ Вале Исо ҷинро сарзаниш карда, фармуд: «Ҳомӯш шав ва аз вай берун баро!» Ҷин мардро дар пеши назари ҳама ба замин партофт ва ба он мард ҳеч зараре нарасонда, аз вай берун баромад. ³⁶ Ҳама ба ҳайрат афтода, ба яқдигар мегуфтанд: «Ин ҷӣ гап аст?! Ӯ бо қудрату қувват ба рӯҳҳои нопок амр медиҳад ва онҳо берун мебароянд!»

³⁷ Овозаи Исо дар тамоми он вилоят паҳн мешуд.

Шифо ёфтани бисёр одамон

³⁸ Исо аз ҷамоатхона баромада, ба хонаи Шимъун ном марде рафт. Ҳушдомани Шимъун таби баланд дошт ва аз Исо ҳоҳиш карданд, ки ба ин зан ёрӣ дихад. ³⁹ Исо болои сари Ӯ ҳам шуда, ба таб фармон дод ва он паст шуд. Зан дарҳол аз ҷояш ҳеста, ба меҳмондории онҳо машғул шуд.

⁴⁰ Вақти ғуруби офтоб ҳамаи онҳо еро, ки ба бемориҳои гу ногун гирифтор буданд, ба назди Исо оварданд. Ӯ дасти Ҳудро

болов ҳар яке аз онҳо мегузошту шифо медод. ⁴¹ Ҳамчунон, чинҳо «Ту Писари Худо ҳастӣ!» гуфта, фарёдзанон аз бисёр касон берун мебаромаданд. Аммо Ӯ онҳоро сарзаниш карда, ба онҳо иҷозати гап заданро намедод, чунки онҳо медонистанд, ки Ӯ Масехи Худо аст.

Исо дар чамоатхонаҳо таълим медиҳад

⁴² Вакте ки субҳ дамид, Исо берун баромада, ба ҷойи беодам рафт. Вале мардум Ӯро ҷустуҷӯ карда, ба наздаш омаданд ва илтимос карданд, ки аз наздашон наравад. ⁴³ Ӯ бошад, ба онҳо гуфт: «Ман бояд ҳушҳабари Подшоҳии Худоро ба шаҳрҳои дигар ҳам бирасонам, чунки бо ҳамин мақсад фиристода шудаам».

⁴⁴ Ва Ӯ дар чамоатхонаҳои тамоми сарзамини Яхудия ҳушҳабарро эълон мекард.

Интиҳоби шогирдони аввалин

5 ¹ Як рӯз Исо дар канори баҳри Ҷинесор* меистод ва мардуми бисёре, ки меҳостанд қаломи Худоро бишнаванд, аз ҳар тараф ба Ӯ фишор меоварданд. ² Исо ду қаикеро дид, ки дар соҳили баҳр гузошта шуда буданд ва моҳигирон аз онҳо берун омада, тӯрҳоро мешустанд. ³ Ӯ ба яке аз қаикҳо, ки соҳибаш Шимъун буд, савор шуда, аз ӯ ҳоҳиш кард, ки қаикро аз соҳил каме дуртар ронад. Баъд нишаста, аз қаик мардумро таълим медод. ⁴ Дар охири суханаш Ӯ ба Шимъун ва ҳамроҳонаш гуфт: «Қаикро ба мобайни баҳр бурда, тӯрҳоятонро барои сайди моҳӣ ба об андозед». ⁵ Шимъун ҷавоб дод: «Устод! Мо тамоми шаб заҳмат қашидем ва чизе сайд накардем, вале тӯрро ба об меандозем, чунки Ту мефармой». ⁶ Вакте ин корро карданд, он қадар моҳӣ сайд шуд, ки тӯрҳояшон ба қандан даромаданд. ⁷ Пас, ба шарикони худ, ки дар қаики дигар буданд, ишорае карданд, то ба ёриашон биёянд. Онҳо омада, ҳар ду қаикро то дараҷае аз моҳӣ пур карданд, ки қариб ғарқ мешуданд.

* ^{5:1} Яке аз номҳои баҳри Ҷалил.

⁸Шимъуни Петрус ин ҳолатро дида, пеши пойҳои Исо афтода, гуфт: «Эй Хочаам! Аз пеши ман биравед, чунки ман одами гунахкор ҳастам». ⁹Ӯ инро барои он гуфт, ки худаш ва ҳамроҳонаш аз сайди бешумори моҳиёне, ки ба даст оварда буданд, ба ҳайрат афтоданд. ¹⁰Яъқубу Юҳанно низ, ки писарони Забдой ва шариқони Шимъун буданд, ҳайрон шуданд. Вале Исо ба Шимъун гуфт: «Натарс, аз ин пас мардумро монанди моҳӣ чамъ мекунӣ».

¹¹Сипас моҳигирон қаикҳоро ба соҳил бароварданд ва ҳамаи корхояшонро партофта, Исоро пайравӣ карданд.

Шифо ёфтани марде, ки бемории пӯст дошт

¹²Исо дар шаҳре буд, ки дар он ҷо марде аз сар то по гирифтори бемории пӯст буд. Он бемор Исоро дида, рӯй ба замин ниҳоду илтимос кард: «Хоча, агар хоҳӣ, метавонӣ маро пок созӣ». ¹³Он гоҳ Исо дасташро ба ӯ расонда гуфт: «Албатта, меҳоҳам, пок шав!» ва ҳамон дам пӯсташ сиҳат шуд.

¹⁴Баъд, Исо ба ӯ амр дода, гуфт: «Дар бораи ин воеа ба касе нагӯй, балки рост назди коҳин рафта, худро нишон дех. Баъд барои пок шудани худ, чӣ тавре ки Мусо фармудааст, курбонӣ биқун, то ба мардум шаҳодате гардад».

¹⁵Аммо ба ин нигоҳ накарда, овозаи Исо торафт пахн мешуд. Шумораи зиёди мардум барои шифо ёфтани аз бемориҳои худ ва шунидани сухани Ӯ дар атрофаши чамъ меомаданд.

¹⁶Исо бошад, барои дуо кардан ба ҷои беодам мерафт.

Шифо ёфтани марди шал

¹⁷Рӯзе Исо машғули таълим буд. Чанд нафар аз равияи фарисён ва устодони шариат, ки аз Яҳудияву Уршалим ва тамоми дехоти Ҷалил омада буданд, дар он ҷо менишастанд. Қудрати Худованд барои шифо додан бо Исо буд. ¹⁸Ҳамин вақт чанд нафар як марди шалро бо ҷоигаҳаш бардошта оварданд. Онҳо кӯшиш карданд, ки ӯро ба даруни хона дароварда, дар пеши Исо гузоранд, ¹⁹вале аз сабаби бисёр будани мардум дароварда натавонистанд. Пас ба болои хона баромада, баъзе сафолҳои

бомро гирифта, шалро бо чойгаҳаш ба даруни хона, ба миёни мардум, пеши Исо фароварданд.²⁰ Исо имони онҳоро дида, ба шал гуфт: «Дўстам! Гуноҳҳоят бахшида шуданд».

²¹ Вале устодони шариату фарисиён аз дил гузаронданд: «Ин кист, ки суханони куфр мегўяд? Ғайр аз Худо кӣ гуноҳҳоро бахшида метавонад?» ²² Исо бошад, фикри онҳоро фаҳмида, ҷавоб дод: «Чаро дар дили худ чунин фикрҳо доред? ²³ Кадомаш осонтар аст: гуфтани он ки „гуноҳҳои ту бахшида шуданд“ ё гуфтани он ки „бархез ва роҳ гард“? ²⁴ Пас Ман ба шумо исбот мекунам, ки Писари Одамизод дар рӯйи замин ҳаққи бахшидани гуноҳҳоро дорад». Ӯ ба шал гуфт: «Ба ту мегўям, бархез, чойгаҳатро бардошта ба хонаат рав!» ²⁵ Он мард дар пеши ҳама дарҳол аз ҷояш хест ва чойгаҳашро, ки дар рӯйи он хобида буд, бардошта, Худоро ситоишкунон ба хонааш равона шуд.

²⁶ Ҳама ба ҳайрат афтода, Худоро ситоиш карданд ва пур аз тарсу ҳарос шуда, мегуфтанд: «Имрӯз чизҳои ҳайратангез дидем».

Даъват шудани Левӣ

²⁷ Баъд аз ин Исо берун рафт ва Левӣ ном андозгиреро дид, ки дар ҷои ҷамъоварии андоз менишаст. Исо ба вай гуфт: «Аз паси ман биё» ва ²⁸ Левӣ барҳест ва ҳама чизашро монда, аз паси Ӯ равона шуд.

²⁹ Левӣ дар хонаи худ барои Исо зиёфати қалон орост. Шумори зиёди андозгирон ва дигар меҳмонон дар сари дастархон менишастанд. ³⁰ Фарисиён ва устодони шариат ба шогирдони Исо шикоят карда, гуфтанд: «Чаро шумо бо андозгирону гунаҳкорон меҳӯреду менӯshed?» ³¹ Исо ба онҳо ҷавоб дод: «Ба табиб на одамони солим, балки беморон мухточанд. ³² Ман ҳам барои он омадаам, ки на некукорон, балки гунаҳкоронро ба тавба даъват намоям».

Савол дар бораи рӯза

³³ Онҳо ба Исо гуфтанд: «Чаро шогирдони Яҳёи Таъмиддиханда зуд-зуд рӯза мегиранду дуо меҳонанд, шогирдони фарисиён низ

чунин мекунанд, vale шогирдони Ту меҳӯранд ва менӯшанд?»

³⁴ Исо ба онҳо ҷавоб дод: «Оё метавонед дӯстони домодро дар тӯйи арӯсӣ, модоме ки домод бо онҳост, маҷбур созед, ки рӯза гиранд? ³⁵ Вале вақте мерасад, ки домод аз байнашон гирифта мешавад ва он гоҳ онҳо низ рӯза мегиранд».

³⁶ Баъд ба онҳо ин масалро гуфт: «Ҳеч кас аз либоси нав пораеро канда, ба либоси кухна дарбех ё поргӣ намекунад, чунки ҳам либоси нав ҳайф мешавад ва ҳам дарбех ё поргии нав ба либоси кухна мувофиқ намеояд. ³⁷ Ҳамчунин, ҳеч кас шароби навтайёршударо ба халтаи ҷармини кухна намерезад, чунки аз турш шудани шароб халта медарад ва шароб мерезаду халта низ аз кор мебарояд. ³⁸ Баръакс, шароби навтайёршударо бояд ба халтаи нав резанд. ³⁹ Ҳеч кас баъд аз нӯшидани шароби кухна шароби навро талаб намекунад, зоро мегӯяд, ки шароби кухна хуб аст».

Савол дар бораи рӯзи шанбе, яъне рӯзи истироҳат

6 ¹Дар яке аз рӯзҳои шанбе Исо аз байнин киштзорҳои гандум мегузашт. Шогирдонаш ҳӯшаҳои гандумро канда, бо қафи дасташон молида меҳӯрданд. ² Баъзе аз фарисиён гуфтанд: «Чаро шумо кореро мекунед, ки кардани он дар рӯзи шанбе раво нест?» ³ Исо ҷавоб дод: «Магар шумо дар навиштаот нахондаед, ки шоҳ Довуд, вакте ки бо ҳамроҳонаш гурусна монд, чӣ кор карда буд? ⁴ Ӯ ба хонаи Ҳудо даромада, нони ба Ҳудо тақдимшударо гирифта ҳӯрд ва ба ҳамроҳонаш низ дод. Ҳол он ки аз рӯйи шариат факат ба коҳинон ҳӯрдани он нон мумкин аст». ⁵ Баъд ба онҳо гуфт: «Писари Одамизод Ҳочаи рӯзи шанбе аст».

Шифо додан дар рӯзи шанбе

⁶ Боз дар яке аз рӯзҳои истироҳат Исо ба ҷамоатхона даромада, машғули таълим шуд. Дар он ҷо як марде буд, ки дasti росташ ҳушк шуда буд. ⁷ Устодони шариат ва фарисиён Исо-ро мушоҳида мекарданд, ки оё дар рӯзи шанбе одамро шифо

медиҳад ё не, то тавонанд Ӯро дар ягон кор айбдор кунанд.⁸ Аммо Исо фикри онхоро медонист ва ба он марди дасташ хушкшуда гуфт: «Бархез ва дар миёнчо исто». Он мард бархесту истод.⁹ Исо ба онҳо гуфт: «Ба шумо саволе медиҳам: дар рӯзи шанбе некӣ кардан равост ё бадӣ кардан? Ҷони касеро начот додан ё нобуд кардан?»¹⁰ Баъд ба ҳамаи онҳо нигоҳ карда, ба он мард гуфт: «Дастатро дароз кун». Вай дасташро дароз карду дасташ сиҳат шуд.¹¹ Аммо устодони шариат ва фарисиён дар ғазаб шуда, бо ҳамдигар маслиҳат мекарданд, ки бар зидди Исо чӣ кор кунанд.

Интихоби дувоздаҳ фиристода

¹² Дар яке аз он рӯзҳо Исо барои дуо ба кӯҳ баромад ва тамоми шаб ба Ҳудо дуо кард.¹³ Вакте ки рӯз шуд, шогирдонашро ба наздаш ҷеф зада, аз миёнашон дувоздаҳ нафарро интихоб кард ва онхоро фиристода номид, ки инҳоянд:¹⁴ Шимъун, ки Исо Ӯро Петрус номид ва бародари Шимъун Андриёс, Яъқуб ва Юҳанно, Филиппус ва Барталмо,¹⁵ Матто ва Тумо, Яъқуби писари Ҳалфой ва Шимъун, ки ба ӯ лақаби Ватандӯстро гузошта буданд,¹⁶ Яҳудои писари Яъқуб ва Яҳудои Исқарюти, ки оқибат хиёнаткор мешавад.

Мардум аз пайи Исо мераванд

¹⁷ Исо бо шогирдонаш аз кӯҳ пойин фуромада, дар ҳамворие истод. Шумораи зиёди пайравонаш ва мардуми бисёре аз тамоми гирду атрофи сарзамини Яҳудия, аз Уршалим, аз ноҳияҳои Сур ва Сидуни назди баҳр ҷамъ омаданд,¹⁸ то ки Исоро бишнаванд ва аз бемориҳояшон шифо ёбанд. Касоне, ки аз ҷинҳо азоб мекашиданд, низ шифо ёфтанд.¹⁹ Бинобар ин, ҳама қӯшиш мекарданд, ки дасти худро ба Исо расонанд, ҷун қуввае, ки аз Ӯ берун меомад, ҳамаро шифо медод.

Одамони хушбаҳт ва бадбаҳт

²⁰ Исо ба шогирдонаш ҷашм дӯхта, гуфт:

«Хушбахтед шумо, ки ҳоло бечораед, чунки Подшохии
Худо аз они шумост.

- ²¹ Хушбахтед шумо, ки ҳоло гуруснаед, чунки сер хоҳед шуд.
Хушбахтед шумо, ки ҳоло гиря мекунед, зеро хандон хоҳед шуд.
- ²² Хушбахтед шумо, вакте ки мардум ба хотири Писари Одамизод ба шумо нафрат доранд, шуморо аз байнашон меронанду дашном дода, тухмат мекунанд. ²³ Дар он рӯз шодӣ кунед ва аз хурсандӣ рақс кунеду донед, ки Худо дар осмон бароятон мукофоти калон дорад. Аҷдоди гузаштаи ин мардум бо пайғамбарон ҳамин тавр рафтор мекарданд.
- ²⁴ Лекин, вой бар ҳоли шумо, эй сарватмандон, зеро танҳо дар ин дунё хурсандӣ мекунед.
- ²⁵ Вой бар ҳоли шумо, ки ҳоло сер ҳастед, чунки гурусна хоҳед монд.
Вой бар ҳоли шумо, ки ҳоло механдед, зеро гирёну нолон хоҳед шуд.
- ²⁶ Вой бар ҳоли шумо, вакте ки ҳама шуморо таъриifu тавсиф мекунанд, чунки аҷдодони ин одамон низ бо пайғамбарони бардуруӯf ҳамин тавр рафтор мекарданд.

Дӯст доштани душманон

²⁷ Ман ба шумо, ки суханамро мешунавед, мегӯям: душманонатонро дӯст доред ва ба онхое, ки аз шумо нафрат доранд, некӣ кунед, ²⁸ барои онхое, ки шуморо лаънат мекунанд, баракат талабед ва барои онхое, ки ба шумо бадӣ мекунанд, дуои хайр гӯед.

²⁹ Агар касе ба як тарафи рӯятон занад, тарафи дигари рӯятонро ба ӯ гардонед ва агар касе чомаатонро кашида гирад, монед, ки куртаатонро ҳам бигирад.

³⁰ Ҳар кӣ аз шумо чизе талаб кунад, онро ба ӯ дихед ва ҳар кӣ чизи шуморо бигирад, баргардондани онро талаб накунед.

³¹ Пас, ҳар рафтореро, ки аз дигарон нисбати худ дидан хохед, ҳамон тавр, аввал худи шумо нисбати дигарон рафтор кунед.

³² Агар шумо фақат қасонеро дӯст доред, ки шуморо дӯст медоранд, чӣ чойи таъриф? Зоро гунаҳкорон ҳам дӯстдорони худро дӯст медоранд.

³³ Агар фақат ба қасоне, ки ба шумо некӣ мекунанд, некӣ кунед, шумо чӣ ифтихоре доред? Зоро гунаҳкорон низ ҳамин тавр рафтор мекунанд.

³⁴ Агар ба қасе қарз дихеду умеди пас гирифтани онро дошта бошед, чӣ фоида дорад? Зоро гунаҳкорон низ ба гунаҳкорон қарз дода, интизори пас гирифтани он ҳастанд. ³⁵ Вале шумо душманонатонро дӯст доред, некӣ кунед ва қарз дихеду интизори гирифтани он нашавед. Он гоҳ мукофоти бузурге насибатон гашта, фарзандони Худои Таоло хохед буд. Зоро Худо ба одамони бад ва қӯрнамак ҳам меҳрубонӣ мекунад. ³⁶ Пас, ҳамон тавре ки Падари шумо раҳмдил аст, шумо низ раҳмдил бошед.

Айбдор кардани дигарон

³⁷ Дигаронро айбдор накунед ва шумо низ айбдор карда намешавед. Ҳукм накунед ва ба ҳукм дучор намешавед. Ҳамаро бубахшед ва шумо низ баҳшида мешавед. ³⁸ Бидихед ва ба шумо низ дода мешавад: то ба андозаи зиёди чунбонидаю фишурдашуда ва лабрезшуда ба шумо дода мешавад, зоро бо қадом санг тарозу, ки баркашед, бо ҳамон санг барои шумо бармекашанд».

³⁹ Ҳамчунин, Ӯ масалеро ба онҳо гуфт: «Оё як қӯр ба қӯри дигар роҳ нишон дода метавонад? Магар ҳар дуяшон ба ҷоҳ намеафтанд? ⁴⁰ Шогирд аз устодаш баландтар нест. Аммо вакте ки пурра таълим мегирад, монанди устодаш мешавад.

⁴¹ Чаро шумо ҳасро дар ҷашми бародари худ мебинеду кундаро, ки дар ҷашми ҳудатон ҳаст, намебинед? ⁴² Ҷӣ хел ҷуръат карда ба бародаратон мегӯед: „Эй бародар, иҷозат дех ҳасро аз

чашмат барорам“, вакте ки кундаро дар чашми худ намебинед? Эй дурӯяҳо! Аввал кундаро аз чашми худатон бароред, он гоҳ дурусттар диде метавонед, ки чӣ хел хасро аз чашми бародаратон бароред.

Дараҳт ва меваи он

⁴³Ҳаргиз дарахти хуб меваи бад ва ё дарахти бад меваи хуб намедиҳад. ⁴⁴Ҷӣ хел будани дараҳт аз мевааш маълум мегардад. Аз буттаи хор анҷир намечинанд ва ё ҳосили ангур намегиранд. ⁴⁵Шахси нек аз ҳазинаи неки дилаш некиро ва шахси бад аз ҳазинаи бади дилаш бадиро мебарорад, зоро он чизе ки дар дилатон ҳаст, лабрез шуда, аз забонатон берун меояд.

Бинокори дурандешу бинокори беақл

⁴⁶Чаро Маро „Хоча! Хоча!“ меномеду гуфтаҳоямро ичро намекунед? ⁴⁷Ҳоло ба шумо ба қӣ монанд будани касеро мефаҳмонам, ки пеши Ман омада, гуфтаҳои Маро мешунаваду онхоро ичро мекунад. ⁴⁸Ӯ ба одаме монанд аст, ки барои соҳтани ҳонааш заминро чуқур канда, пойдеворашро болои сангे мегузорад. Ҳангоме ки обҳезӣ мешаваду оби дарё ҳонаро зер мекунад, ба он ҳеч осебе намерасад, чунки пойдевораш мустаҳкам соҳта шудааст. ⁴⁹Аммо касе, ки гуфтаҳои Маро мешунавад, vale ичро намекунад, ба одаме монанд аст, ки ҳонаашро бе пойдевор дар рӯйи хок соҳтааст. Пас, вакте оби дарё ҳонаро зер мекунад, он ба зудӣ фурӯ рафта, несту нобуд мешавад».

Шифо ёфтани хизматгор

7 ¹Баъд аз он ки Исо тамоми суханҳояшро ба мардум гуфта шуд, вориди шаҳри Кафарнаҳум гашт. ²Дар он ҷо як сардори лашкар хизматгоре дошт, ки барояш азиз буд. Ин хизматгор бемор шуда, дар бистари марг меҳобид. ³Сардори лашкар овозаи Исоро шунида, пирони яҳудиро пеши Ӯ фиристод, то илтимос кунанд, ки омада хизматгорашро шифо дихад. ⁴Онҳо назди Исо омаданд ва бисёр илтимос карда гуфтанд:

«Ин сардори лашкар сазовори он аст, ки барояш чунин корпо бикунӣ, ⁵чунки вай халқи моро дӯст медорад ва барои мо чамоатхонае сохтааст».

⁶ Исо ҳамроҳи онҳо рафт. Ҳангоме ки ба хона наздик мешуд, он сардор дӯстонашро фиристод, ки аз номи вай ба Исо чунин гӯянд: «Хоча! Аз ин зиёд заҳмат накаш, зеро ман сазовори он нестам, ки Ту аз дари ман дарой. ⁷ Ба ҳамин сабаб, ҳудро муносиб надонистам, ки назди Ту биёям. Танҳо як амр дех ва хизматгорам шифо мейёбад. ⁸ Зеро ман як фармонбардор ҳастам ва дар зери итоати худ низ сарбозонро дорам. Вақте ки ба яке „рав“ мегӯям, меравад, ба дигаре „биё“ мегӯям, меояд ва агар ба хизматгорам „фалон корро бикун“ гӯям, ў албатта он корро иҷро мекунад».

⁹ Исо инро шунида, ҳайрон шуд ва ба мардуми бешуморе, ки аз паси ў меомаданд, рӯ оварда гуфт: «Ба шумо мегӯям, ки ҳатто дар байни исроилиён касеро надидам, ки чунин имони қавӣ дошта бошад».

¹⁰ Фиристодагони сардори лашкар ба хона баргашта, диданд, ки хизматгор сиҳат шудааст.

Зинда шудани писари бевазан

¹¹ Дере нагузашта Исо ҳамроҳи шогирдон ва шумораи зиёди мардум ба шаҳри Ноин рафт. ¹² Ў ба дарвозаи шаҳр наздик шуда, дид, ки мурдаэро мебароранд. Он мурда писари ягонаи бевазане буд ва сокинони зиёди шаҳр ҳамроҳи он зан равона буданд. ¹³ Худованд Исо он занро дид, дилаш ба ҳоли вай сӯҳт ва ба ў гуфт: «Гиря накун». ¹⁴ Байд наздик омада, дасти Ҳудро рӯйи тобут гузошт ва тобутбардорон истоданд. Сипас, ў гуфт: «Эй ҷавон! Ба ту мегӯям, бархез». ¹⁵ Мурда аз ҷояш барҳеста нишаству ба сухан даромад ва Исо ўро ба модарааш супорид.

¹⁶ Ҳамаро тарсӯ ҳарос фаро гирифт ва мардум Ҳудоро ҳамду санохонон мегуфтанд: «Ҳудо ба халқи Ҳуд назар андохт ва дар байни мо пайғамбари бузурге пайдо шуд». ¹⁷ Одамон дар тамоми Яҳудия ва гирду атрофи он дар бораи Исо нақл мекарданд.

Омадани шогирдони Яхё

¹⁸ Шогирдони Яхё низ ба устодашон хамаи воеаҳоро нақл карданд. Яхё ду нафар аз шогирдонашро ¹⁹ба назди Исо фиристод, то бипурсанд: «Оё Ту ҳамон Шахсе ҳастӣ, ки омаданашро пешгӯйӣ карда буданд ё мо бояд мунтазири каси дигар бошем?» ²⁰ Онҳо ба назди Исо омада, гуфтанд: «Яхёи Таъмиддиҳанда моро пеши Ту фиристод, то бипурсем, ки оё Ту ҳамон шахсе ҳастӣ, ки омаданашро пешгӯйӣ карда буданд ё мо бояд мунтазири каси дигар бошем?»

²¹ Ин ҳамон вақте буд, ки Исо мардуми зиёдеро аз бемориҳову дарду азоб шифо дода, чинҳоро аз одамон берун карда, ҷашмони бисёр қўронро бино мекард.

²² Ӯ ба онҳо ҷавоб дод: «Ҳар чиро, ки дидиеду шунидаед, рафта, ба Яхё нақл кунед. Яъне бигӯед, ки ҷашмони қўрон бино мешаванду шалҳо роҳ мегарданд, қасоне, ки бемории пуст доранд, пок мешаванду карҳо шунаво мешаванд, мурдагон зинда мешаванд ва ба бечорагон ҳушхабар эълон карда мешавад. ²³ Пас ҳушбахт аст касе, ки дар ҳаққи Ман шакку шубҳа намекунад».

Шаҳодати Исо дар бораи Яхё

²⁴ Баъд аз рафтани шогирдони Яхё Исо ба мардум дар бораи Яхё суханашро оғоз кард: «Назди Яхё ба биёбон барои дидани чӣ рафта будед? Барои дидани найзоре, ки аз вазидани бод мечунбад?

²⁵ Гӯед, ки ҷаро рафта будед? Магар барои дидани одаме, ки либоси қимат мепӯшад? Охир онҳое, ки либоси зебо мепӯшанд ва ҳаёти пур аз айшу ишрат доранд, дар қасрҳо зиндагӣ мекунанд.

²⁶ Барои чӣ рафта будед? Барои дидани пайғамбар? Дуруст, аммо ба шумо мегӯям, ки шумо каси бузургтар аз пайғамбарро дидиед.

²⁷ Яхё ҳамон шахсест, ки Худо дар борааш дар навиштаот гуфтааст:

„Ман пешопеши Ту ҳабаррасони Худро мефиристам,
то барои омаданат роҳ тайёр кунад“.*

* ^{7:27} Малокӣ 3:1

²⁸ Ба шумо мегӯям, дар байни ҳамаи онхое, ки аз модар ба дунё омадаанд, бузургтар аз Яхё касе нест. Аммо шахси хурдтарин дар Подшохии Худо бузургтар аз Яхё аст».

²⁹ Тамоми мардум ва андозирон низ суханони Ӯро шунида, дуруст будани роҳи Худоро таасиқ менамуданд ва аз ин сабаб, аз дasti Яхё таъмид гирифта буданд. ³⁰ Вале азбаски фарисиён ва устодони шариат таъмиди Яхёро нагирифта буданд, аз нияте, ки Худо нисбаташон дошт, рӯй гардонданд.

³¹ Исо суханашро давом дода, гуфт: «Одамони ин наслро бо кӣ муқоиса намоям? Онҳо ба кӣ монандӣ доранд? ³² Онҳо монанди кӯдаконе ҳастанд, ки дар кӯча бозӣ меқунанду як гурӯҳи онҳо ба гурӯҳи дигар мегӯяд:

„Мо бароятон най навоҳтем, аммо шумо ракс
накардед!

Суруди мотам хондем, вале гирия накардед“.

³³ Ҳоло Яхёи Таъмиддиҳанда омадааст, ки нон намехӯраду шароб наменӯшад ва шумо мегӯед, ки ӯ чин дорад. ³⁴ Писари Одамизод омадааст, ки ҳам меҳӯраду ҳам менӯшад, лекин шумо мегӯед: „Ӯ марди пурхӯру бадмаст, дӯсти андозирону гунаҳкорон аст“. ³⁵ Вале дуруст будани ҳикмати Худо аз корҳои тамоми фарзандонаш маълум мегардад».

Исо зани гунаҳкорро мебахшад

³⁶ Яке аз фарисиён Исоро ба меҳмонӣ даъват кард ва Ӯ ба хонаи он фарисӣ рафта, дар сари дастархон қашпаҳлу зада нишасти.

³⁷ Дар он шаҳр як зани пургуноҳе буд. Чун ӯ фаҳмид, ки Исо дар хонаи он фарисӣ ҳӯрок меҳӯрад, як шишича равғани атр-афшонро гирифта, ба он ҷо омад. ³⁸ Вай аз пушт, назди пойҳои Исо истода, мегирист ва ашкҳояш ба пойҳои Исо мечакиданд. Зан бо мӯйҳояш пойҳои Ӯро меҳушконид, бо эҳтиром онҳоро мебӯсид ва ба онҳо равғани хушбӯйро мемолид. ³⁹ Инро дида, фарисие, ки Исоро даъват карда буд, аз дилаш чунин фикрро гузаронд: «Агар ин мард дар ҳақиқат пайғамбар мебуд, медонист, ки ин зан чӣ гуна аст. Чун зане, ки ҳоло ба Ӯ даст мерасонад,

гунахкор аст»! ⁴⁰ Вале Исо ба ў гуфт: «Шимъун! Мехоҳам ба ту чизе бигўям». Гуфт: «Марҳамат, Устод».

⁴¹ Пас, Исо суханашро давом дода, гуфт: «Ду кас аз як одам пул қарз гирифтанд. Яке аз ў панчсад ва дигаре панҷоҳ тангаи нуқра қарздор буд. ⁴² Азбаски қарзашонро канда наметавонистанд, он шахс қарзи ҳардуро бахшид. Ҳоло бигӯ, ки кадоме аз онҳо ўро бештар дўст медорад?» ⁴³ Шимъун дар ҷавоб гуфт: «Ба фикрам он касе, ки ба ў қарзи зиёдтаре бахшида шудааст». Исо гуфт: «Дуруст фаҳмидӣ». ⁴⁴ Баъд ба он зан рӯ оварда, ба Шимъун гуфт: «Ин занро мебинӣ? Ман ба хонаат омадам, вале барои пойҳоям об наовардӣ, ин зан бошад, пойҳои Маро бо ашкҳояш тар ва бо мӯйҳояш хушк кард. ⁴⁵ Ту ба Ман бӯсаи салом надодӣ, ин зан бошад, аз вакти омаданам то ҳол бӯсидани пойҳоямро бас намекунад. ⁴⁶ Ту ба сарам ҳатто равғани одиро намолидӣ, вай бошад, равғани атрафшонро ба пойҳоям молид. ⁴⁷ Бинобар ин, ба ту мегӯям, азбаски гуноҳҳои зиёди вай бахшида шудаанд, ў чунин муҳаббати зиёд дорад ва агар ба касе гуноҳи камтар бахшида шавад, муҳаббаташ низ камтар аст». ⁴⁸ Баъд ба он зан гуфт: «Гуноҳҳоят бахшида шуданд». ⁴⁹ Онҳое, ки бо Ў дар сари як дастархон нишаста буданд, худ ба худ мегуфтанд: «Вай кист, ки ҳатто гуноҳҳоро мебахшад?» ⁵⁰ Вале Исо ба зан гуфт: «Туро имонат начот додааст. Рав ва дар амон бош!»

Занҳо Исоро пайравӣ мекунанд

8 ¹ Баъд аз ин, Исо дар шаҳру деҳот гашта, ба мардум ҳабари хуши Подшоҳии Ҳудоро мерасонд. Дар ин кор Ўро дувоздаҳ шогирд ² ва якчанд зан, ки ҷинҳо аз онҳо берун баромада буданду аз бемориҳо шифо ёфта буданд, ҳамроҳӣ мекарданд. Яке аз он занҳо Марям буданд, ки Маҷдалия номида мешуд ва аз ў ҳафт ҷин берун рафта буд. ³ Дигар зан Юҳанна ном дошт, ки шавҳара什 Кузо дар дарбори ҳоким Ҳиродус нозири ҳочагӣ буд. Ҳамчунин, Сусанна ва бисёр дигарон, ки бо пулу молашон онҳоро дастгирий мекарданд.

Масал дар бораи деҳқон

⁴ Вақте ки мардуми бисёре аз шаҳрҳои гирду атроф чамъ шуда, ба назди Исо омаданд, Ӯ масалеро гуфт: ⁵ «Рӯзе як деҳқон барои кишт кардани донаҳои худ ба киштзор меравад. Ҳангоми дона коштанаш, як миқдори он ба пайраҳа афтода поймол мешавад ва парандаҳо омада, онҳоро аз замин чида меҳӯранд. ⁶ Миқдори дигари донаҳо ба замини сангло афтода месабзад, vale аз беобӣ хушк мешавад. ⁷ Миқдори дигараш ба замини хордор афтода месабзад, vale хорҳо қад қашида, онҳоро пахш мекунанд. ⁸ Аммо қисми донаҳое, ки ба замини хуби ҳосилхез меафтад, сабзида, сад баробар зиёдтар ҳосил медиҳад». Инро гуфту хитоб кард: «Ҳар кӣ гӯш дорад, бишнавад!»

Маъниидод кардани масал дар бораи деҳқон

⁹ Шогирдон аз Исо маънои ин масалро пурсиданд ¹⁰ ва Ӯ гуфт: «Фаҳмиши сирру асрори Подшоҳии Худо ба шумо ато шудааст, аммо ба дигарон бо масалҳо мегӯям, то ки

„онҳо нигоҳ кунанду набинанд,
гӯш кунанду нафаҳманд“*.

¹¹ Маънои масал ин аст: дона – қаломи Худост. ¹² Донаҳое, ки ба пайраҳа афтодаанд, онҳое мебошанд, ки қаломро мешунаванд, vale шайтон омада, онро аз дилашон медуздад, то ки имон наоваранд ва начот наёбанд. ¹³ Донаҳое, ки ба замини сангло афтодаанд, онҳое мебошанд, ки қаломро шунида, бо шодӣ онро қабул мекунанд, vale азбаски решা надоранд, муддати кӯтоҳе имондор буда, дар вакти озмоиш имони худро аз даст медиҳанд. ¹⁴ Донаҳое, ки ба миёни хорҳо афтодаанд, онҳое мебошанд, ки қаломро мешунаванд, vale ғаму ташвиш ва сарвату лаззати зиндагӣ онҳоро пахш мекунад ва онҳо ҳеч самаре ба бор намеоваранд. ¹⁵ Аммо донаҳои ба замини ҳосилхез

* 8:10 Ишаъё 6:9

афтода касоне мебошанд, ки каломро мешунаванд ва онро дар дили нек ва пок нигоҳ дошта, бо сабру тоқат самар меоранд.

Масал дар бораи чароғ

¹⁶ Ҳеч кас чароғро даргиронда, онро бо зарфе намепӯшонад ва ё ба зери кат намегузорад. Баръакс, онро ба чароғпоя мемонад, то ҳар кӣ дарояд, равшаниашро бубинад. ¹⁷ Зоро ҳеч чизи пинҳоне нест, ки ошкор нашавад ва чизи пӯшидае нест, ки маълум ва равshan нагардад. ¹⁸ Пас, аҳамият дихед, ки ба суханони Ман чӣ тавр гӯш медиҳед, зоро ба ҳар кӣ чизе дорад, боз дода мешавад, лекин аз касе, ки надорад, ҳатто он андаке, ки фикр мекунад дорад, гирифта мешавад».

Модар ва бародарони Исо

¹⁹ Ҳамин вақт модару бародарони Исо наздаш омаданд, аммо аз сабаби тӯдаи одамон ба Ӯ наздик шуда натавонистанд. ²⁰ Ба Исо хабар доданд: «Модар ва бародаронат дар берун истодаанд ва Туро дидан меҳоҳанд». ²¹ Ӯ ҷавоб дод: «Модар ва бародарони Ман онҳое ҳастанд, ки каломи Худоро мешунаванд ва онро иҷро мекунанд».

Ором кардани тӯфон

²² Рӯзе Исо бо шогирдонаш ба қаиқ савор шуда, ба онҳо гуфт: «Биёд, ба дигар тарафи баҳр мегузарем». Онҳо равон шуданду ²³ дар роҳ Исоро хоб бурд. Баногоҳ, дар баҳр тӯфони чунон саҳте барҳест, ки қаиқ аз об пур шуд ва онҳо дар ҳатар монданд. ²⁴ Шогирдон Исоро бедор карда, гуфтанд: «Устод! Устод! Ҳалок мешавем!» Ӯ аз хоб ҳеста, ба шамолу мавҷҳои пурталотум фармон дод ва тӯфон хомӯш шуда, ҳама чоро оромӣ фаро гирифт. ²⁵ Сипас, Вай ба шогирдонаш гуфт: «Имонатон кучост?!» Шогирдон тарсиданд ва хайрон монда, ба якдигар мегуфтанд: «Ин Кист, ки ҳатто ба шамолу баҳр фармон медиҳад ва онҳо ба Ӯ итоат мекунанд?»

Шифо ёфтани марди чинзада

²⁶ Баъд аз ин онҳо ба сарзамини чадариён, ки дар рӯ ба рӯйи вилояти Ҷалил воқеъ аст, омада расиданд. ²⁷ Вақте ки Исо ба соҳил фаромад, бо марде аз аҳли он шаҳр рӯ ба рӯ шуд, ки гирифтори чинҳо буд. Ӯ дер боз либос намепӯшид ва на дар хона, балки дар қабристон зиндагӣ мекард. ²⁸ Ҳамин ки ӯ Исоро дид, доду фифонкунон пеши пойҳои Ӯ афтид ва бо овози баланд гуфт: «Эй Исо, Писари Худои Таоло, Ту ба ман чӣ кор дорӣ? Илтимос мекунам, маро азоб надех». ²⁹ Ӯ инро гуфт, чунки Исо ба рӯҳи нопок фармон дода буд, ки аз он мард берун барояд. Дар гузашта чин чандин бор он мардро азоб медод ва ҳарчанд чинзадаро бо занчиру бандҳо баста нигоҳ медоштанд, мард онҳоро пора-пора мекард ва чин ӯро ба биёбон мебурд. ³⁰ Исо аз ӯ пурсид: «Номат чист?» Ӯ гуфт: «Лашкар», чунки чинҳои бисёре ба даруни он мард даромада буданд. ³¹ Чинҳо аз Исо илтимос мекарданд, ки онҳоро ба ғори бепоён нафиристад. ³² Ҳамон ҷо, дар болои теппа галаи қалони хукҳо мечарид. Чинҳо Исоро зорию тавалло карданд, ки ба даруни хукҳо дароянд ва Ӯ ба онҳо иҷозат дод. ³³ Чинҳо аз он мард берун баромада, ба даруни хукҳо даромаданд ва гала дав-давон худро аз теппа ба баҳр партофта, ғарқ шуд.

³⁴ Ҳукбонон инро дида гурехтанд ва ин воқеаро дар шаҳру дехот нақл карданд.

³⁵ Мардум барои дидани ин воқеа баромаданд ва ба назди Исо омада, ҳамон мардеро диданд, ки чинҳо аз ӯ берун рафта буданд. Вай дар тан либос дошту бо ақли солим дар пеши пойи Исо менишастан. Ҳамаро тарс фаро гирифт. ³⁶ Шоҳидони ин воқеа ба одамон чӣ гуна шифо ёфтани чинзадаро нақл карданд. ³⁷ Баъд аз ин тамоми мардуми сарзамини чадариён аз Исо ҳоҳиш карданд, ки аз пеши онҳо биравад, зеро онҳоро тарсу вахм фаро гирифта буд ва Ӯ барои баргаштан боз ба қаиқ савор шуд. ³⁸ Марде, ки чинҳо аз ӯ берун шуда буданд, илтимос кард, ки Исо ӯро бо Ҳуд барад. Вале Исо ӯро ҷавоб

дода гуфт: ³⁹ «Ба хонаат баргард ва он чиро ки Худо барои ту кардааст, нақл кун».

Ў рафта дар тамоми шахр дар бораи он кори бузурге, ки Исо барояш карда буд, эълон кард.

Шифо ёфтани зан ва зиндашавии духтар

⁴⁰ Вақти баргаштани Исо мардуми зиёде, ки Ўро интизор буданд, ба пешвозаш баромаданд. ⁴¹ Ҳамон вақт Ёир ном марде, ки сардори чамоатхона буд, назди Исо омада, худро ба пеши пойҳояш партофт ва аз Ў илтимос кард, ки ба хонаи вай биёяд, ⁴² зоро духтари ягонааш, ки тақрибан дувоздаҳсола буд, дар бистари марг меҳобид. Исо ҳамроҳи Ёир мерафт ва мардуми бисёре аз ҳар тараф ба Ў фишор меоварданд.

⁴³ Дар он ҷо зане буд, ки дувоздаҳ сол боз касалии хунравӣ дошт. Вай тамоми дороиашро ба табибон сарф кард, вале ҳеч кас ӯро шифо дода натавонист. ⁴⁴ Он зан аз қафо ба Исо наздик шуду ба домани ҷомаи Ў даст расонд ва ҳамон замон хунравиаш бозмонд. ⁴⁵ Исо пурсид: «Ба Ман кӣ даст расонд?» Вақте ки ҳама инкор карданд, Петрус ба Ў гуфт: «Устод! Одамони бисёр дар гирдат ҷамъ шудаанд ва аз ҳар тараф фишор меоранд». ⁴⁶ Аммо Исо гуфт: «Касе ба Ман даст расонд, зоро Ман ҳис кардам, ки қуввае аз Ман берун рафт». ⁴⁷ Вақте он зан дид, ки дигар пинҳон монда наметавонад, тарсону ларзон омада, пеши пойи Исо афтид ва дар хузури ҳамаи мардум ба Ў иқрор шуд, ки чаро ба Ў даст расонд ва чӣ тавр зуд шифо ёфт. ⁴⁸ Исо ба ӯ гуфт: «Эй духтарам, туро имонат шифо дод. Рав ва дар амон бош».

⁴⁹ Ҳанӯз ки Ў гап мезад, як нафаре аз хонаи Ёир хабар оварда, гуфт: «Духтарат мурд, дигар Устодро заҳмат надех». ⁵⁰ Вале Исо инро шунида, гуфт: «Натарс, фақат имон дошта бош ва ӯ шифо меёбад». ⁵¹ Вақте ки Исо ба хонаи Ёир омад, ба ғайр аз Петрус, Юҳанно, Яъқуб ва падару модари он духтар ба каси дигаре иҷозат надод, ки бо Ў ба хона дарояд. ⁵² Ҳама барои он духтар гиряву нола мекарданд, вале Исо гуфт: «Дигар гиря

накунед, ў намурдааст, фақат хобидааст». ⁵³ Одамон ба гапи Исо хандиданд, зеро аниқ медонистанд, ки духтар мурдааст. ⁵⁴ Аммо Исо дасти ўро гирифта, гуфт: «Эй духтар, бархез!» ⁵⁵ Вай зинда шуд ва зуд аз чояш бархест. Исо фармуд, ки ба духтар хўрок диханд. ⁵⁶ Падару модари вай дар ҳайрат монданд, Исо бошад, ба онҳо фармуд, ки ин воқеаро ба касе нагуянд.

Фиристодани дувоздаҳ шогирд

9 ¹Исо дувоздаҳ шогирдашро даъват карда, ба онҳо қувват ва қудрат дод, ки чинхоро берун кунанд ва беморонро шифо диханд. ² Сипас ўнҳоро фиристод, то ки дар бораи Подшохии Худо эълон карда, беморонро шифо бахшанд. ³ Исо ба онҳо гуфт: «Дар сафар бо худ ҳеч чиз нагиред: на асо, на борхалта, на нон, на пул ва на либоси иловагӣ. ⁴ Ба ҳар хонае, ки медароед, то рӯзи аз он шаҳр рафтанатон дар ҳамон хона бимонед. ⁵ Вале агар шуморо дар ягон ҷо қабул накунанд, он шаҳрро тарк кунед ва чангӯ хокашро аз поятон афшонед, то шаҳодати айбдор будани онҳо гардад».

⁶ Шогирдон аз он ҷо рафтанду деха ба деха гашта, хушхабарро эълон мекарданд ва дар ҳама ҷо беморонро шифо мебахшиданд.

Ба ҳайрат афтодани ҳоким Ҳиродус

⁷ Вақте ки ҳоким Ҳиродус ҳамаи инро шунид, ба ҳайрат афтод, зеро баъзеҳо мегуфтанд, ки Яхё зинда шудааст, ⁸ дигарон бошанд, мегуфтанд, ки Илёс пайғамбар пайдо гардидааст ва баъзеи дигарон мегуфтанд, ки яке аз пайғамбарони давраҳои қадим зинда шудааст. ⁹ Вале Ҳиродус гуфт: «Охир ман сари Яхёро аз танаш чудо карда будам. Пас, ин Кист, ки дар борааш чунин суханхоро мешунавам?» Вай меҳост Исоро бинад.

Сер кардани панҷ ҳазор кас

¹⁰ Вақте ки фиристодагон баргаштанд, тамоми корҳои кардаашонро ба Исо нақл карданд. ўнҳоро бо Ҳуд гирифта, ба шаҳри Байтсайдо равона шуд, то ки бо шогирдонаш танҳо

монад.¹¹ Вале мардум аз ин бохабар шуда, аз пайи Ү рафтанд ва Исо онхоро бо хушнудӣ қабул карда, ба онҳо дар бораи Подшоҳии Худо нақл кард ва касонеро, ки ба шифо эҳтиёҷ доштанд, шифо бахшид.

¹² Рӯз бегоҳ мешуд ва дувоздаҳ шогирд ба назди Исо омада гуфтанд: «Ин ҷо ҷойи беодам аст. Мардумро ҷавоб дех, ки ба дехоти гирду атроф рафта, барои ҳуд ҷойи ҳоб ва ҳӯроке пайдо кунанд». ¹³ Вале Вай ба онҳо гуфт: «Шумо ба онҳо ҳӯрек дихед!» Шогирдон гуфтанд: «Мо фақат панҷ нону ду моҳӣ дорем. Магар ин ки рафта, барои ҳамаи ин одамон ҳудамон ҳӯрек ҳарем».

¹⁴ Дар он ҷо такрибан панҷ ҳазор мард буд ва Исо ба шогирдонаш гуфт: «Онхоро панҷоҳнафарӣ гурӯҳ-гурӯҳ шинонед». ¹⁵ Онҳо гуфтаи Исоро ба ҷо оварда, ҳамаро шинонданд. ¹⁶ Баъд Ү он панҷ нону ду моҳиро ба дасташ гирифта, ба осмон нигаристу шукр гуфт ва нонхоро пора карда, ба шогирдонаш дод, то ба мардум тақсим кунанд.

¹⁷ Ҳама то сер шудан ҳӯрданд ва аз нонпораҳои боқимонда боз дувоздаҳ сабад пур шуд.

Эътирофи Петрус

¹⁸ Рӯзе, вақте ки Исо дар танҳоӣ дуо мекарду дар наздаш фақат шогирдонаш буданд, аз онҳо пурсид: «Мардум Маро кӣ мегӯянд?» ¹⁹ Дар ҷавоб гуфтанд: «Баъзехо мегӯянд, ки Ту Яҳёи Таъмиддиҳанда ҳастӣ, қисми дигари одамон мегӯянд, ки Ту Илёс ҳастӣ ва дигарон мегӯянд, ки яке аз пайғамбарони қадим зинда шудааст». ²⁰ Ү аз онҳо пурсид: «Шумо чӣ? Шумо Маро кӣ мешуморед?» Петрус ҷавоб дод: «Ту Масех, яъне Таъиншудаи маҳсуси Худо ҳастӣ». ²¹ Баъд Исо онхоро таъкид карда, фармон дод, ки дар ин бора ба касе ҷизе нагӯянд.

Марги Ҳудро пешгӯйӣ кардани Исо

²² Сипас, суханашро давом дода, гуфт: «Писари Одамизод бояд бисёр азоб қашад. Пирони қавм, коҳинони калон ва устодони

шариат аз Вай рўй мегардонанд. Оқибат Ӯ күшта мешавад, vale баъд аз се рўз зинда мегардад». ²³ Пас аз он, Исо ба ҳама гуфт: «Агар касе пайрави Ман шудан хоҳад, бояд аз хохишҳои худ рўй гардонда, ҳар рўз салиби азобу маргашро бардошта, Маро пайравӣ кунад. ²⁴ Зеро касе, ки ҳаёташро нигоҳ доштан меҳоҳад, онро аз даст медиҳад, vale касе, ки ба хотири Ман ҳаёташро фидо мекунад, онро нигоҳ медорад. ²⁵ Ба одам чӣ фоидае дорад, ки тамоми дунёро ба даст оварад, vale худашро ҳайф кунаду ба худ зарар расонад? ²⁶ Зеро ҳар касе ки аз Ман ва аз суханонам шарм кунад, Писари Одамизод низ, ҳангоме ки дар дурахши ҷалоли Худ, дар шуҳрату ҷалоли Падар ва фариштагони муқаддас меояд, аз Ӯ шарм хоҳад кард. ²⁷ Ба ростӣ ба шумо мегӯям, дар ин чо қасоне ҳастанд, ки ҳанӯз аз дунё нагузашта, Подшоҳии Худоро мебинанд».

Дигаргун шудани намуди зоҳирӣ Исо

²⁸ Аз ин гуфтугӯ тақрибан ҳашт рўз гузашт ва Исо бо Ҳуд Петрус, Юҳанно ва Яъқубро гирифта, барои дуо ба болои кӯҳе баромад. ²⁹ Вақте ки Ӯ дуо мекард, ҷехрааш тағйир ёфта, либосаш сап-сафеди дурахшон шуд ³⁰⁻³¹ ва ногаҳон ду мард, Мусою Илёс пайғамбар бо шуҳрату ҷалол пайдо шуданд. Онҳо дар бораи тарки ин дунё, ки онро Исо ба наздикий дар Уршалим ба анҷом мерасонад, сухбат мекарданд. ³² Петрус ва ҳамроҳонашро хоб бурда буд ва ҳангоме ки бедор шуданд, шуҳрату ҷалоли Исоро диданд. Онҳо, инчунин, он ду нафареро диданд, ки бо Ӯ меистоданд. ³³ Вақте ки он ду нафар аз пеши Исо рафтаний шуданд, Петрус гуфт: «Эй Устод! Чӣ қадар хуб аст, ки мо ин чо ҳастем. Биё, се ҳайма мессозем: яке барои Ту, дигаре барои Мусо ва сеюм барои Илёс». Вай худаш намедонист, ки чӣ мегӯяд. ³⁴ Петрус ҳанӯз суханашро тамом накарда, абре пайдо шуда, онҳоро фаро гирифт ва вақте ки Мусо ва Илёс ба даруни абр даромаданд, шогирдон тарсиданд. ³⁵ Ҳамин вакт аз абр овозе баромад, ки мегуфт: «Ин Писари Ман аст, Ман Вайро интихоб кардаам. Ӯро гӯш кунед». ³⁶ Вақте ки овоз гум шуд, шогирдон

диданд, ки Исо танҳо монд. Шогирдон хомӯш монданд ва ҳамон вақт аз он чи дида буданд, ба касе чизе нагуфтанд.

Шифо ёфтани бачаи чинзада

³⁷ Рӯзи дигар, вақте ки онҳо аз кӯҳ мефаромаданд, мардуми бисёре Исоро пешвоз гирифтанд. ³⁸ Ногаҳон марде аз миёни мардум фарёд зад: «Устод! Илтимос мекунам, ки ба писарам як назар кун. Вай фарзанди ягонаи ман аст. ³⁹ Гоҳ-гоҳ ба вай ҷин ҳамла мекунад ва ӯ якбора дод зада, беихтиёrona печутоб меҳӯраду аз даҳонаш кафк мебарояд. Ҷин ӯро бисёр азоб дода, ба зӯрӣ ӯро сар медиҳад. ⁴⁰ Аз шогирдонат илтимос кардам, ки он ҷинро берун кунанд, аммо онҳо натавонистанд». ⁴¹ Исо дар ҷавоб гуфт: «Эй насли беимону қачрафтор! То кай бо шумо бошам ва то кай шуморо токат кунам? Писаратро ин ҷо биёр!» ⁴² Вақте ки писар ба назди Исо меомад, ҷин ӯро ба замин ғалтонда, печутоб дод. Вале Исо ба ҷин фармон дод, ки аз бача берун барояд. Ҳамин тавр, Ӯ писарро шифо дода, ба падараш супорид ⁴³ ва ҳама аз бузургии Худо дар ҳайрат монданд.

Пешѓӯии дуюми Исо дар бораи марги Ҳуд

Дар ҳоле, ки мардум аз тамоми корҳои кардаи Исо дар тааҷҷуб буданд, Вай ба шогирдонаш гуфт: ⁴⁴ «Он чизеро, ки ҳоло мегӯям, бишнавед ва дар ёд доред: Писари Одамизод ба дасти одамон супорида мешавад». ⁴⁵ Вале шогирдон маъни ин суханонро нафаҳмиданд, ҷунки маънояш аз онҳо пӯшида монд ва барои ҳамин онро дарк накарданд ва ҳам метарсиданд, ки дар ин бора аз Исо чизе пурсанд.

Кӣ аз ҳама бузургтар аст?

⁴⁶ Дар байни шогирдон баҳсу мунозира ба миён омад, ки қадоме аз онҳо бузургтар аст. ⁴⁷ Исо медонист, ки онҳо дар дили ҳуд ҷӣ фикр доранд, бинобар ин, як кӯдакро гирифта, ба паҳлуи Ҳуд гузошт ⁴⁸ ва ба онҳо гуфт: «Касе, ки ин кӯдакро

ба хотири номи Ман қабул мекунад, дар асл Маро қабул мекунад ва касе, ки Маро қабул мекунад, Фиристандай Маро низ қабул мекунад. Зеро он касе, ки дар байни шумо аз ҳама хурдтарин аст, бузургтарин мебошад».

⁴⁹ Он вакт Юханно гуфт: «Устод, мардеро дидем, ки ба номи Ту чинҳоро берун мекард, аммо чун ў бо мо набуд, кӯшиш кардем, ки ўро аз ин кор боздорем». ⁵⁰ Исо ба ў гуфт: «Ўро аз ин кор бознадоред! Зеро касе, ки бар зидди шумо нест, тарафдори шумост».

Исоро қабул накардан сомариён

⁵¹ Чун вақти ба осмон бурда шудани Исо наздик омад, Ў қарор кард, ки ба Уршалим равад. ⁵² Исо одамонашро пешопеши Худ фиристод ва онҳо ба дехаи сомариён даромада, барои омадани Ў ҳама чизро тайёр намуданд. ⁵³ Аммо сомариён Исоро қабул накарданд, зеро Ў ба Уршалим равона буд. ⁵⁴ Шогирдонаш Яъқуб ва Юханно инро дида гуфтанд: «Хоча! Биёед мегӯем, ки аз осмон оташе борида, онҳоро сӯзонад». ⁵⁵ Вале Исо ба Яъқубу Юханно рӯ оварда, онҳоро сарзаниш кард. ⁵⁶ Пас Исо ҳамроҳи шогирдонаш ба дехаи дигаре равона шуданд.

Шарту шароити пайрави Исо шудан

⁵⁷ Онҳо сафарашибонро давом медоданд ва дар роҳ марде ба Исо гуфт: «Ман дар ҳама ҷо Туро пайравӣ мекунам». ⁵⁸ Исо ба ў ҷавоб дод: «Рӯбоҳон хона ва парандагони ҳаво лона доранд, аммо Ман, Писари Одамизод ҷое надорам, ки сарамро монам» ⁵⁹ ва ба дигаре гуфт: «Аз паси Ман биё». Аммо ў ҷавоб дод: «Хочаам! Иҷозат дех аввал рафта, падарамро ба хок супорам». ⁶⁰ Лекин Исо ба вай гуфт: «Бигзор, ки мурдагон мурдагони ҳудро ба хок супоранд, вале ту рафта, дар бораи Подшоҳии Ҳудо нақл бикиун».

⁶¹ Шахси дигаре ба Исо гуфт: «Хочаам! Ман аз пасат мераҳам, вале иҷозат дех, ки аввал бо аҳли хонаводаам хайрухуш кунам». ⁶² Исо ба вай гуфт: «Касе, ки ба шудгор сар мекунаду

баъд ба ақиб нигоҳ мекунад, лоиқ нест, ки дар Подшохии Худо до бошад».

Исо ба шогирдонаш вазифа медиҳад

10 ¹Баъд аз ин, Худованд Исо боз ҳафтод нафари дигарро интихоб намуда, онҳоро чуфт-чуфт пешопеши Худ ба ҳар шаҳру дехоте, ки рафтаний буд, фиристод. ²Ӯ ба онҳо гуфт: «Ҳосил бисёр аст, vale коргарон кам. Аз ин рӯ, аз соҳиби ҳосил илтимос кунед, ки барои ғундоштани ҳосилаш коргаронро фиристад.

³Равед! Ҳоло Ман шуморо назди одамон ҳамчун барраҳо ба байни тургҳо мефиристам. ⁴Бо худ ҳеч пул, борхалта ва ё пой-афзори иловагӣ нагиреду дар роҳ вақтатонро бо аҳволпурсии одамон сарф накунед. ⁵Ба ҳар хонае, ки медароед, аввал бигӯед: „Сулҳ бод бар ин хонадон!“ ⁶Агар дар он ҷо шахси сулҳпарваре бошад, сулҳи шумо бо Ӯ мемонад, вагарна, он ба худатон бармегардад. ⁷Пас дар ба дар нагардеду дар ҳамон хона монед ва ҳар ҷи пешатон монанд, ҳамонро ҳӯреду нӯшед, зеро меҳнаткаш сазовори он аст, ки музди корашро бигирад.

⁸Агар ба ягон шаҳр дароеду шуморо дар он ҷо қабул кунанд, ҳар ҳӯрокеро, ки пешатон гузоранд, ҳӯред, ⁹беморони он шаҳрро шифо дихед ва гӯед: „Подшохии Худо ба шумо наздик аст“. ¹⁰Вале агар ба шаҳре дароеду шуморо қабул накунанд, дар қӯчаҳояш гашта, чунин гӯед: ¹¹„Ҳатто ҷангӯ хоки шаҳри шуморо, ки бар пойи мо нишастааст, бар зидди шумо меафшонем, vale аниқ донед, ки Подшохии Худо наздик аст“. ¹²Ба шумо мегӯям, ки дар рӯзи қиёмат аҳволи мардуми бадкирдори шаҳри Садум аз ҳоли он шаҳр сабуктар ҳоҳад буд.

Шаҳрое, ки имон наоварданд

¹³Эй ахли Куразину ахли Байтсайдо, вой бар ҳоли шумо! Зеро агар он мӯъчизоте, ки Ман дар байни шумо нишон додам, дар шаҳрҳои пургуноҳи Сур ва Сидун рӯй медоданд, одамони он кайҳо тавба карда, бар тан либоси мотам пӯшида, мӯйқанон

нишаста нишон медоданд, ки онҳо аз гуноҳхояшон даст қашидаанд.¹⁴ Бинобар ин, дар рӯзи қиёмат аҳволи мардуми Сурӯ Сидун аз ҳоли шумо сабуктар хоҳад буд.¹⁵ Инчунин, шумо, эй ахли Кафарнаҳум, гумон мекунед, ки сари шумо то ба осмон мерасад, аммо шумо ба дӯзах партофта мешавед.¹⁶ Касе, ки шуморо, эй шогирдонам, гӯш кунад, Маро гӯш мекунад ва касе, ки аз шумо рӯй гардонад, аз Ман рӯй мегардонад ва касе, ки аз Ман рӯй гардонад, аз Фиристандаи Ман низ рӯй мегардонад».

Бозгашти ҳафтод шогирд

¹⁷ Ҳафтод нафар шогирдон бо хушхолӣ баргашта, ба Исо гуфтанд: «Хоҷа! Бо номи Ту ҳатто чинҳо ба мо итоат мекунанд». ¹⁸ Ӯ ба онҳо гуфт: «Ман дидам, ки шайтон мисли барқ аз осмон афтод. ¹⁹ Ҳоло Ман ба шумо қудрат додам, ки морону қаждумон ва тамоми қувваи душманро поймол кунед. Ба шумо ҳеч чиз зарап расонда наметавонад. ²⁰ Вале на барои он шод бошед, ки чинҳо ба шумо итоат мекунанд, балки барои он шодӣ кунед, ки номҳоятон дар осмон навишта шудаанд».

Шодии Исо

²¹ Ҳуди ҳамон лаҳза Исо аз шодии Рӯхулқудс пур шуда, гуфт: «Эй Падар, эй Ҳудованди замину осмон, ба Ту шукр мегӯям, ки ин чизҳоро аз оқилон ва хирадмандон пинҳон кардию ба одамони одӣ ошкор соҳтӣ. Бале, эй Падар, ҳоҳиши неки Ту чунин буд.

²² Падарам ҳама чизро ба Ман додааст. Ба ғайр аз Падар, дигар ҳеч кас Писарро намениносад. Инчунин, ҳеч кас Падарро намениносад, ба ғайр аз Писар ва онҳое, ки Писар меҳоҳад Падарро барояшон зоҳир созад».

²³ Сипас, Исо ба шогирдонаш рӯ оварда, факат ба онҳо гуфт: «Шумо хушбахтед, ки ин чизҳоро мебинед! ²⁴ Зеро ба шумо мегӯям, ки пайғамбарон ва подшоҳони бисёре меҳостанд он чизҳоеро бубинанд ва бишнаванд, ки шумо мебинед ва мешунавед. Вале онҳо на диданду на шуниданд».

Масал дар бораи сомарии некукор

²⁵ Ҳамин вакт, яке аз устодони шариат бархест ва Исоро озмуданӣ шуда, ба Ӯ чунин савол дод: «Устод! Барои ба даст овардани ҳаёти абадӣ чӣ кор бояд кунам?» ²⁶ Исо ҳам аз вай пурсид: «Дар шариат чӣ навишта шудааст? Шумо аз он ҷо чӣ меконед?» ²⁷ Вай ҷавоб дод: «Худованд Ҳудои худро бо тамоми дилу ҷон ва бо тамоми қуввату ақлу ҳушт дӯст дор* ва дигаронро мисли худат дӯст дор**». ²⁸ Исо гуфт: «Дуруст ҷавоб додӣ. Ҳамин тавр бикун ва ҳаёт ҳоҳӣ дошт». ²⁹ Вале Ӯ худро сафед карданӣ шуда аз Исо пурсид: «Пас, „дигарон“-ро гуфта, кӣ дар назар дошта шудааст?»

³⁰ Исо дар ҷавоб гуфт: «Марде, ки аз Уршалим ба Ариҳо мерафт, ба дasti роҳзанҳо афтид. Роҳзанҳо либосхояшро дуздида латуқӯб карданд ва дар ҳолати ниммурда партофта рафтанд. ³¹ Тасодуфан аз ҳамон роҳ қоҳине мегузашт ва чун ӯро дид, аз тарафи дигари роҳ гузашта рафт. ³² Ҳамчунин, марде аз қабилаи Левӣ аз он ҷо мегузашт ва чун марди заҳмдорро дид, Ӯ низ аз тарафи дигари роҳ гузашта рафт. ³³ Вале марди сомарие, ки аз он ҷо мегузашт, ба вай наздик шуда, ӯро дид ва дилаш ба ҳоли Ӯ сӯҳт. ³⁴ Ӯ назди он мард омада, заҳмхояшро бо шароб тоза карду равған молида, баст. Баъд ӯро бардошта ба ҳараш савор карду ба меҳмонхонае овард ва дар ҳамон ҷо ӯро нигоҳубин намуд. ³⁵ Рӯзи дигар ба соҳиби меҳмонхона ду тангаи нуқра дода гуфт: „Ӯро нигоҳубин қун ва агар ҳарочотат аз ин зиёдтар шавад, вакти баргаштанам ба ту бармегардонам“.

³⁶ Ба фикри ту, қадоме аз ин се нафар ба он марде, ки аз дasti роҳзанҳо ҷабр дида буд, муҳаббати зиёдтар нишон дод?»

³⁷ Устоди шариат ҷавоб дод: «Он касе, ки ба Ӯ раҳм кард». Исо гуфт: «Пас, рафта, монанди Ӯ рафтор қун».

* 10:27 Такори Шариат 6:5

** 10:27 Ибодат 19:18

Марто ва Марям

³⁸ Исо ва шогирдонаш сафарашибонро давом дода, ба деҳае омаданд. Дар ҳамон ҷо Марто ном зане Ӯро дар хонаи худ меҳмондорӣ кард. ³⁹ Вай Марям ном хоҳаре дошт, ки пеши пойи Худованд Исо нишаста, ба суханони Ӯ гӯш медод. ⁴⁰ Марто, ки аз сабаби тайёрии зиёфат ба ташвиш афтода буд, ба назди Исо омада гуфт: «Хочаам! Оё Ту парвое надорӣ, ки хоҳарам ҳамаи корро ба сари ман партофтааст? Охир, ба ӯ бигӯй, ки ба ман ёрӣ дихад». ⁴¹ «Марто! Марто! – гуфт ба вай Худованд Исо, – ту ғами бисёр чизҳоро меҳӯрӣ ва нороҳат ҳастӣ. ⁴² Вале фақат як чиз лозим аст. Марям чизи хуберо интихоб намудааст ва онро аз ӯ ҳеч кас гирифта наметавонад».

Дар бораи дуо

11 ¹ Рӯзе Исо дар як чой дуо мекард. Вақте ки дуояшро тамом кард, яке аз шогирдонаш ба Ӯ гуфт: «Хоча! Яхё ба шогирдонаш дуо карданро ёд дода буд, Ту низ ба мо дуо карданро ёд дех». ² Исо ба онҳо гуфт: «Вақте ки дуо мекунед, чунин гӯед:

Эй Падар!

Номи Ту муқаддас бод.

Бигзор Подшоҳии Ту биёяд;

³ Ризку рӯзии имрӯзаамонро ба мо бидех

⁴ ва гуноҳҳои моро бубахш, чунон ки мо онҳоеро, ки ба
мо бадӣ мекунанд, мебахшем
ва моро ба озмоиш дучор накун».

⁵ Баъд ба онҳо гуфт: «Фарз мекунем, ки яке аз шумо дӯсте дореду ними шаб ба хонаи ӯ рафта, мегӯед: „Эй дӯст, ба ман сето нон қарз дех, ⁶чун яке аз дӯстонам, ки дар сафар буд, ба хонаам омадааст ва ман чизе надорам, ки пеши ӯ гузорам“.

⁷ Вале ӯ аз даруни хона чунин ҷавоб медиҳад: „Маро ташвиш надех. Дари хонаам баста аст ва ману бачаҳоям аллакай дар ҷойгаҳ ҳобидаем, ҳоло наметавонам хеста, ба ту нон дихам“.

⁸ Ба шумо мегүям, агар ў аз рўйи дўстӣ хеста, чизе надиҳад ҳам, азбаски беист талаб мекунед, меҳезаду он чизеро, ки талаб мекунед, ба шумо медиҳад. ⁹ Бинобар ин, Ман ҳам ба шумо мегўям: талаб кунед ва ба шумо дода мешавад; бичўед ва пайдо мекунед; дарро бикўбед ва он ба рўятон кушода мешавад. ¹⁰ Чун ҳар кӣ талаб мекунад, ба даст меорад, ҳар кӣ мечўяд, пайдо мекунад ва ҳар кас ки дарро мекўбад, он ба рўяш кушода мешавад.

¹¹ Оё дар байни шумо падаре ҳаст, ки агар писарашиб моҳӣ талаб кунад, ба ҷойи моҳӣ ба вай мор дихад? ¹² Ё агар писарашиб тухм талаб кунад, ба ҷояш ба ў қаждум дихад? ¹³ Агар шумо бо вучуди дилсиёҳиатон ба фарзандони худ додани чизҳои хубро донед, чӣ қадар Падари осмонии шумо тайёр аст Рӯхулкудсро ба онҳое дихад, ки аз ў металабанд».

Исо ва сардори чинҳо

¹⁴ Боре Исо аз як марде чин берун кард. Он мард аз сабаби чин доштанаш гунг буд ва вақте ки чин берун баромад, мард ба гап даромаду мардум ба ҳайрат афтоданд. ¹⁵ Баъзеи одамон чунин мегуфтанд: «Исо чинҳоро бо қудрати Баал-Забул, ки сардори чинҳо аст, берун мекунад». ¹⁶ Дигарон бошанд, Ӯро санҷиданӣ шуда, талаб мекарданд, ки аз ҷониби Худо аломате нишон дихад. ¹⁷ Вале Исо, ки аз фикрҳои онҳо боҳабар буд, гуфт: «Ҳар давлате, ки дар дохили худ аз ҳам чудо шуда, ҷанг мекунад, ба зудӣ барҳам меҳӯрад ва ҳар хонаводае, ки дар байни аъзоёнаш чудои меафтад, вайрон мегардад. ¹⁸ Агар шайтон дар худ ба ду қисм чудо шавад, магар хукмронии ў давом ёфта метавонад? Шумо мегўед, ки Ман чинҳоро ба воситаи Баал-Забул берун мекунам. ¹⁹ Агар Ман чинҳоро бо қудрати Баал-Забул берун кунам, пайравони шумо бо чӣ берун мекунанд? Онҳо бо қадом қудрат берун мекунанд? Онҳо исбот мекунанд, ки шумо нодуруст фикр мекунед. ²⁰ Аммо, агар Ман бо қувваи Худо чинҳоро берун мекарда бошам, аз ин бармеояд, ки Подшоҳии Худо аллакай ба шумо омадааст.

²¹ Вақте ки шахси пурзұру мусаллаҳ қасрашро посбонī мекунад, ба чизу чораи ӯ зараре намерасад. ²² Вале ҳангоме ки шахси аз вай пурзұртар ба ӯ ҳамла карда, ғолиб мебарояд, аслихаеро, ки сохиби хона ба он умед баста буд, кашида мегираду чизи бадастовардаашро бо шариконаш тақсим мекунад.

²³ Ҳар кī бо Ман нест, муқобили Ман аст ва ҳар кī бо Ман одамонро назди Худо намеорад, онхоро аз Худо дур мекунад.

Бозгаштани рұхи нопок

²⁴ Вақте ки рұхи нопок, яъне чин аз шахсе берун меравад, вай бо нияти пайдо кардани манзили зист чойхой беоброл давр мезанаду онро наёфта, мегүяд: „Ба хонаи пештараам бармегардам“, — ²⁵ ва баргашта мебинад, ки ин хона батартибу рұбучин шудааст. ²⁶ Пас, рұхи нопок рафта, ҳафт рұхи аз худаш ҳам бадтарро меорад ва ҳамаи онҳо ба он хона даромада, зиндагī мекунанд. Дар натиҷа ахволи он шахс аз ҳолати аввалиааш бадтар мешавад».

Хушбахтии ҳақиқи

²⁷ Ҳангоме ки Исо ин суханонро мегуфт, зане аз миёни мардум хитоб кард: «Хушбахт аст он зане, ки Туро таваллуд карда макондааст!» ²⁸ Исо бошад гуфт: «Вале онхое, ки каломи Худо-ро мешунаванду аз рўйи он амал мекунанд, хушбахттаранд».

Насли бад аломат металабад

²⁹ Мардуми зиёде дар гирди Исо чамъ меомаданд ва Ӯ сухан оғоз намуда, гуфт: «Насли ҳозира, ки аломат талаб мекунад, насли бад аст. Вале Худо ба ин насл ғайр аз аломати Юнус пайғамбар аломати дигаре намедихад. ³⁰ Чӣ тавре ки Юнус бар мардуми шахри Нинве аломате буд, Писари Одамизод низ бар ин насл аломате хоҳад шуд. ³¹ Дар рӯзи қиёмат маликаи сарзамини Сабо бархеста одамони ин наслро айбдор мекунад, зеро ӯ аз як гӯшай дунё барои шунидани ҳикмати шоҳ Сулаймон омада буд. Ҳол он ки аз Сулаймон дида, Шахси бузургтар дар ин чост! ³² Дар рӯзи қиёмат бошад, сокинони Нинве бархеста,

ин наслро айбдор мекунанд, зеро онҳо бо шунидани пайғоми Юнус тавба карданду аз гуноҳхояшон даст кашиданд. Ҳол он ки аз Юнус дила, Шахси бузургтар дар ин чост!

Чароги бадан

³³Ҳеч кас чароғро даргиронда, ба ҷойи ҷашмнорас намемонад ва ё бо зарфе намепӯшонад. Баръакс, онро ба ҷароғпоя мемонад, то ҳар кӣ дарояд, равшаниашро бубинад. ³⁴Ҷашми шумо ҷароғи баданатон аст. Агар ҷашматон солим бошад, тамоми баданатон аз равшаний пур аст, вали агар солим набошад, баданатонро торикий фаро мегирад. ³⁵Эҳтиёт бошед, то он нуре, ки дар шумост, боз торикий набошад! ³⁶Пас, агар тамоми баданатон пур аз равшаний бошаду дар худ ҳеч торикие надошта бошед, ба монанди он ҷароғе, ки бо дурахши худ шуморо мунаввар месозад, тамоми баданатон равшан ҳоҳад буд».

Исо роҳбарони диниро сарзаниш мекунад

³⁷Вақте ки Исо ин суханонро мегуфт, яке аз фарисиён Ӯро ба хонаи худ ба меҳмонӣ даъват намуд ва Исо ба хонаи ӯ даромада, ба сари дастархон нишасти. ³⁸Фарисӣ ҳайрон шуд, ки Исо пеш аз ҳӯрдани ҳӯрок даст нашуст. ³⁹Вале Ҳудованд Исо ба он фарисӣ гуфт: «Ҳамин шумо, фарисиён, беруни пиёлаву табакро мешӯеду дарунатон бошад пур аз хасисию бадӣ аст. ⁴⁰Эй беақлон! Оё ҳамон як Офаранда тамоми чизеро, ки ҳам дар берун ва ҳам дар дарун аст, наофаридааст? ⁴¹Пас, аз он чи ки доред, ба камбағалон дихед ва ҳама чиз бароятон пок мегардад.

⁴²Вой бар ҳоли шумо, эй фарисиён! Чунки аз ҳосили пудинаву қашниҷу дигар намуди гиёҳҳо даҳякро месупоред, аммо таълимотро дар бораи ростӣ ва муҳаббати Ҳудо беаҳамият мемонед. Шумо мебоист ин қонунҳоро риоя карда, қонунҳои дигарро тарқ намекардед.

⁴³Вой бар ҳолатон, эй фарисиён, шумо дӯст медоред, ки дар ҷойҳои бехтарини ҷамоатхонаҳо нишинеду дар бозорҳо бо иззату эҳтиром ба шумо салом диханд.

⁴⁴ Вой бар ҳоли шумо, ки ба қабрҳои беному нишон монанд ҳастед ва мардум нафаҳмида, онҳоро зери по мекунанду ҳаром мешаванд».

⁴⁵ Он гоҳ яке аз устодони шариат ба Исо гуфт: «Устод! Ту бо ин суханонат моро ҳам таҳқир мекунй». ⁴⁶ Вале Исо гуфт: «Вой бар ҳоли шумо низ, эй устодони шариат, ки қонунҳои зиёдро ба гардани мардум бор мекунеду аз чоятон намечунбед, ки ба онҳо ёрӣ дихед.

⁴⁷ Вой бар ҳоли шумо, ки барои пайғамбарон мақбараҳо месозед. Охир, ҳамон пайғамбаронро аҷдодони шумо куштаанд.

⁴⁸ Бо ин амалатон шумо тасдиқ мекунед, ки бо кору амалҳои аҷдодонатон розӣ ҳастед, чунки онҳо пайғамбаронро мекуштанд, шумо бошед, барои пайғамбарон мақбараҳо месозед.

⁴⁹ Барои ҳамин ҳикмати Худо эълон мекунад: „Ба наздашон пайғамбарону фиристодагонро мефиристам ва онҳо баъзеашонро мекушанду баъзеи дигарашонро дунболагирӣ мекунанд“.

⁵⁰ Пас мардуми ин насл барои хуни тамоми пайғамбароне, ки аз аввали оғариниши дунё рехта шудааст, ҷавоб медиҳанд,

⁵¹ яъне аз хуни Ҳобил сар карда, то хуни Закарё, ки дар байни қурбонгоҳу муқаддастарин ҷойи маъбади Худо кушта шуда буд. Ба ростӣ ба шумо мегӯям, ки мардуми ин насл барои ҳамаи ин ҷавоб ҳоҳад дод.

⁵² Вой бар ҳоли шумо, эй устодони шариат, ки калиди дарвазаи донишро аз они худ карда, ҳам худатон аз он надаромадед ва ҳам ба онҳое, ки меҳоҳанд дароянд, монеъ мешавед».

⁵³ Вақте Исо аз он ҷо мерафт, устодони шариат ва фарисиён, ки ба ғазаб омада буданд, Ӯро ба ҳолаш нагузошта, аз ҳар ҳусус саволборон мекарданд. ⁵⁴ Онҳо меҳостанд, ки Исоро бо суханони Ҳудаш ба дом андозанд.

Ҳазар аз дурӯягии фарисиён

12 ¹Дар ин миён ҳазорон-ҳазор одамон ҷамъ омада, як-дигарро тела медоданд ва Исо аввал ба шогирдони Ҳуд муроҷиат карда, гуфт: «Ҳудро аз ҳамиртуруши фарисиён, ки

дурӯягӣ аст, эҳтиёт кунед. ² Зеро ҳеч чизи пӯшидае нест, ки ошкор нашавад ва ҳеч чизи пинҳоне нест, ки маълум нагардад.

³ Пас он чиро, ки маҳфӣ гуфта будед, кушоду равшан хоҳанд шунид ва он чиро, ки шумо дар пинҳонӣ пичиррос зада гуфтед, аз болои боми хонаҳо бо овози баланд эълон хоҳанд кард.

⁴ Ба шумо мегӯям: Эй дӯстонам, аз онҳое, ки ҷисматонро мекушанд ва баъд аз он ҳеч кори дигаре карда наметавонанд, натарсед. ⁵ Ман ба шумо мефаҳмонам, ки аз кӣ бояд тарсед. Аз Ҳамоне тарсед, ки баъд аз куштан қудрат дорад, ки шуморо ба дӯзах партояд. Бале, ба шумо мегӯям, ки аз Ӯ тарсед.

⁶ Арзиши панҷ ғунчишк факат ду танга аст. Бо вучуди ин Ҳудо ҳеч қадоме аз онҳоро фаромӯш намекунад ⁷ ва ҳатто шумораи торҳои мӯятонро медонад. Бинобар ин, натарсед, арзиши шумо аз бисёр ғунчишкҳо ҳам зиёдтар аст.

⁸ Ба шумо мегӯям: ҳар кӣ дар пеши мардум мегӯяд, ки пайрави Ман аст, Ман низ, ки Писари Одамизод ҳастам, дар назди фариштагони Ҳудо пайрави Ман буданашро тасдиқ мекунам. ⁹ Лекин ҳар кӣ дар пеши мардум Маро рад кунад, Ман низ дар пеши фариштагони Ҳудо ӯро рад мекунам.

¹⁰ Ҳар қас, ки бар зидди Писари Одамизод сухан мегӯяд, баҳшида мешавад, лекин касеро, ки бар зидди Рӯхулқудс сухани қуфр мегӯяд, Ҳудо ҳаргиз намебахшад.

¹¹ Вақте шуморо ба ҷамоатхонаҳо, ба назди сардорону ҳукуматдорон мебаранд, ғам наҳӯред, ки чӣ ҳел бояд ҷавоб дихед ё ҷӣ бояд гӯед. ¹² Зеро Рӯхулқудс ба шумо ёд медиҳад, ки ҳамон вақт ҷӣ бояд гӯед».

Масал дар бораи сарватманди беақл

¹³ Марде аз байни мардум ба Исо гуфт: «Устод! Ба бародарам бигӯй, ки меросро бо ман тақсим кунад». ¹⁴ Исо ҷавоб дод: «Эй одам, кӣ Маро бар шумо қозӣ ё довар таъйин кардааст?» ¹⁵ Сипас, ба ҳама муроҷиат карда гуфт: «Аз ҳар гуна ҷашмгуруслагӣ ҳазар кунед, зеро ҳаёти одам аз бисёрии дориаш иборат нест».

¹⁶ Баъд ба онҳо масалеро гуфт: «Замини як марди доро хосили фаровон дод. ¹⁷ Вай ба худ фикр кард: „Чӣ кор бояд кунам, охир барои чамъ кардани хосили худ чое надорам?“ ¹⁸ Баъд гуфт: „Ана чӣ кор мекунам – анборҳои худро вайрон карда, анборҳои калонтар месозам. Баъд тамоми хосилу сарватамро ба он чо бурда, ¹⁹ ба худ мегӯям: Ту сарвати бисёре дорӣ, ки барои солҳои зиёде мерасад. Акнун роҳат кун, бихӯр, бинӯш ва кайфу сафо карда гард“. ²⁰ Вале Худо ба вай гуфт: „Эй беақл! Ҳамин шаб ҷонат аз ту гирифта мешавад. Пас, он чи захира кардай, насиби кӣ мегардад?“

²¹ Ҳамин тавр бо ҳар касе мешавад, ки барои худ сарват чамъ мекунад, вале дар назари Худо доро нест».

Ғам нахӯрдан

²² Исо ба шогирдонаш гуфт: «Бинобар ин ба шумо мегӯям, ки ғами зиндагиатонро нахӯред, ки чӣ меҳӯред ва ғами бадани худро нахӯред, ки чӣ мепӯшед. ²³ Охир зиндагӣ факат аз ҳӯрок ва бадан факат аз пӯшок иборат нест. ²⁴ Ба зоғҳо нигоҳ кунед, онҳо на киштукор мекунанд, на ҳосил чамъ мекунанд, на анбор доранду на қаҳдон, вале Худо онҳоро меҳӯронад ва арзии шумо нисбат ба парандаҳо ҷанд маротиба баландтар аст!

²⁵ Кадоме аз шумо бо ғам ҳӯрдан умри худро ақаллан як соат дарозтар карда метавонад? ²⁶ Пас, агар шумо чунин як кори ноҷизро карда натавонед, ҷаро ғами чизҳои дигарро меҳӯред?

²⁷ Ба нашъунамои гулҳои савсан нигоҳ кунед: Онҳо на меҳнат мекунанду на ришта мересанд, лекин ба шумо мегӯям, ки ҳатто шоҳ Сулаймон бо тамоми ҳашамату дороиаш мисли яке аз онҳо либоси зебое напӯшидааст. ²⁸ Пас, агар Худо алафу гиёҳеро, ки имрӯз дар саҳро ҳасту пагоҳ ба танӯр партофта мешавад, чунин пӯшонад, шуморо низ, эй сустимонҳо, ҷанд маротиба беҳтар аз он пӯшонда метавонад! ²⁹ Ғам нахӯред ва аз пайи он нашавед, ки чӣ меҳӯреду чӣ менӯshed, ³⁰ чунки ҳалқҳои дигар аз пайи ҳамаи ин чизҳо мебошанд, вале Падари шумо медонад, ки шумо ба ин чизҳо эҳтиёҷ доред.

³¹ Баръакс, Подшохии Ӯро бичўед ва Ӯ ин чизҳоро низ ба шумо медиҳад.

³² Эй шумо, ки рамай хурди Худо ҳастед, натарсед! Зеро хости Падаратон чунин аст, ки Подшоҳиро ба шумо диҳад. ³³ Он чиро, ки доред, фурӯшеду ба камбағалон тақсим кунед. Сарватеро ба даст оред, ки ҳеч вақт кам намешавад. Сарвати бепоён дар осмон чамъ кунед, ки дасти дузд ба он чо намерасад ва онро кирм намезанд. ³⁴ Зеро ҳар чое, ки сарват доред, фикру хаёли шумо низ дар он чо хоҳад буд.

Хизматгорони бедор

³⁵ Ҳар яки шумо миёни худро бандеду чароғҳоятонро равшан нигоҳ доред. ³⁶ Ба монанди хизматгороне бошед, ки интизори аз сурбазм баргаштани ҳӯчаинашон ҳастанд, то ки вақти баргашта дарро қўфтани ҳӯчаинашон, онро зуд ба рўяш кушоянд.

³⁷ Ҳушбахтанд хизматгороне, ки ҳӯчаинашон онҳоро ҳангоми баргаштан бедор меёбад. Ба ростӣ ба шумо мегӯям, ки худи ҳӯчайн миёнашро баста, онҳоро ба сари дастархон мешинонад ва ба онҳо хизмат мекунад. ³⁸ Ҳушбахтанд онҳое, ки ҳӯчаинашон хоҳ ними шаб, хоҳ наздики субҳ баргашта, онҳоро бедор меёбад. ³⁹ Бидонед, ки агар соҳибхона вақту соати омадани дуздро донад, намегузорад, ки дузд ба хонааш дарояд. ⁴⁰ Шумо низ бояд барои омадани Писари Одамизод ҳамеша тайёр бошед, чунки Вай соате меояд, ки мунтазираш нестед».

Хизматгорони бовафо ва бевафо

⁴¹ Петрус гуфт: «Хоча! Ин масалро танҳо барои мо гуфтӣ ё барои ҳама?» ⁴² Худованд Исо ҷавоб дод: «Хизматгари бовафову хирадманд кист? Касест, ки ҳӯчаинаш ӯро дар хочагии худ назоратбар таъйин мекунад ва ба хизматгорон саривақт тақсим кардани ҳўрокро ба ухдааш мегузорад.

⁴³ Ҳушо хизматгоре, ки ҳӯчаинаш омада, вайро машғули ҳамин кор меёбад. ⁴⁴ Ба ростӣ ба шумо мегӯям, ки ҳӯчаинаш вайро бар тамоми молу мулкаш назоратбар таъйин менамояд.

⁴⁵ Вале агар он назоратбар фикр кунад, ки хұчаинаш дер меояд ва дигар хизматгорону канизонро латукұб кунад ва ба хұрдану нұшидану мастигар й машғұл шавад, ⁴⁶ хұчаини назоратбар дар рүзе, ки вай мунтазир нест ва дар соате, ки гумон надорад, меояд. Ү ин назоратчиро ду пора карда, ба қисмати бевафоён гирифтөр мекунад. ⁴⁷ Хизматгоре, ки хохиши хұчаинашро мәдонад, vale онро ичро намекунад ва ичро карданй ҳам нест, саҳт латукұб карда мешавад. ⁴⁸ Аммо хизматгоре, ки хости хұчаинашро надониста, кори баде мекунад, қазои сабуктаре мебинад. Ба ҳар касе, ки зиёд дода шудааст, аз ў низ зиёд пурсида мешавад ва ба ҳар касе, ки чизи бисёре боварй карда шудааст, аз вай низ бисёртар талаб карда мешавад.

На сұлх, балки чудой

⁴⁹ Ман омадам, ки дар рүйи замин оташ даргиронам ва саҳт меҳоҳам, ки он зудтар фурұзон гардад. ⁵⁰ Ман бояд бо азоби марговар таъмид бигирам ва то ба амал омадани ин кор саҳт ғамгин ҳастам. ⁵¹ Фикр накунед, ки Ман барои ба замин сулҳ овардан омадаам. Баръакс, барои чудой андохтан омадаам. ⁵² Баъд аз ин, агар дар хонае панҷ нафар бошанд, аз ҳам чудо ҳоханд шуд: се нафар ба ду нафар ва ду нафар ба се нафар зид мебароянд. ⁵³ Падар бар зидди писар ва писар бар зидди падар, модар бар зидди духтар ва духтар бар зидди модар, хушдоман бар зидди арұс ва арұс бар зидди хушдоман мебарояд».

Фаҳмидани замон

⁵⁴ Ҳамчунин Исо ба мардум гүфт: «Вақте мебинед, ки аз ғарб абре пайдо мешавад, дархол мегүед: „Борон меборад“ ва чунин мешавад. ⁵⁵ Ва ҳангоме ки боди ҹанубий мевазад, мегүед: „Хаво гарм мешавад“ ва ҳамин тавр ҳам мешавад. ⁵⁶ Эй дурұяҳо! Шумо аломатхой замину осмонро дида, боду ҳаворо фаҳмида метавонеду чаро замони фаро расидаро муайян карда наметавонед?

⁵⁷ Барои чӣ ҳуди шумо фикр карда ба хulosae намеоед, ки чӣ бояд кунед? ⁵⁸ Охир, вақте ки бо даъвогар ба пеши қозӣ

меравед, бояд хаматарафа күшиш кунед, ки дар роҳ бо даъвогар оштӣ шавед, то ки ӯ шуморо ба назди қозӣ набарад ва қозӣ шуморо ба дasti зинданбон насупорад ва зинданбон шуморо ба зиндан наандозад.⁵⁹ Ба ростӣ мегӯям, ки то тангаи аз ҳама охиринатонро надихед, аз ҳабс намебароед».

Даъват ба тавба

13 ¹Дар ҳамин вақт баъзеҳо ба назди Исо омада, дар бораи ҷалилиёне нақл карданд, ки ҳоким Пилотус онҳоро ҳангоми қурбонӣ карданашон кушт. ²Исо дар ҷавоби онҳо гуфт: «Ба гумонатон ин ҷалилиён аз ҷалилиёни дигар гунаҳкортар буданд, ки бо онҳо чунин ҳодиса рӯй дод? ³Ба шумо мегӯям, не! Вале, агар тавба карда, аз гуноҳҳоятон даст накашед, ҳамаатон монанди онҳо нобуд мешавед. ⁴Ё ба фикратон он ҳаждаҳ нафаре, ки манораи деҳаи Шилуаҳ ба болояшон ҷаппа шуда мурданд, аз ҳамаи сокинони Уршалим гунаҳкортар буданд? ⁵Ба шумо мегӯям, не! Вале, агар тавба карда, аз гуноҳҳоятон даст накашед, ҳамаатон монанди онҳо мемиред».

Масал дар бораи дарахти анчири бемева

⁶ Исо чунин масалеро гуфт: «Як мард дар токзори ҳуд дарахти анчирие шинонда буд. Вай барои ҷиндани мева пеши дарахт омад, вале ҷизе наёфт. ⁷Пас, ба боғбон гуфт: „Ман се сол боз барои мева гирифтан меояму як дона ҳам намеёбам. Онро бурида парто! Чаро заминро бехуда банд мекунад?“ ⁸Вале боғбон ҷавоб дод: „Хоча! Як соли дигар онро набурд. Ман гирдашро побел карда, ба замин пору меандозам. ⁹Агар соли оянда мева дихад, хуб мешавад ва агар надихад, баъд бурида партоед ҳам мешавад“».

Шифо додани зан дар рӯзи шанбе, яъне рӯзи истироҳат

¹⁰ Рӯзи шанбе Исо дар яке аз ҷамоатхонаҳо мардумро таълим медод. ¹¹Дар он ҷо зане буд, ки рӯҳи нопок, яъне ҷин ӯро

хаждах сол боз қадхамида карда буд ва ў ҳеч қоматашро рост карда наметавонист.¹²⁻¹³ Исо инро дид, ўро ба наздаш даъват кард ва дастонашро бар ў гузашта, гуфт: «Эй зан! Ту аз бемориат раҳой ёфтӣ». Қомати зан дарҳол рост шуда, вай Худоро ҳамду сано хонд.

¹⁴ Сардори чамоатхона, аз он ки Исо дар рӯзи шанбе занро шифо бахшид, ҳашмгин шуда, ба мардум гуфт: «Барои кор кардан шаш рӯз ҳаст ва бояд на дар рӯзи шанбе, балки дар яке аз ҳамин рӯзҳо омада, шифо ёбед». ¹⁵ Вале Худованд Исо дар ҷавоб гуфт: «Эй дурӯягон! Магар ҳар яки шумо дар рӯзи шанбе банди барзагов ё ҳари ҳудро кушода, онҳоро барои обдиҳӣ аз оғил берун намебароред? ¹⁶ Ҳол он ки ин зан аз авлоди Иброҳим аст ва шайтон ўро хаждах сол боз дар бандҳои ҳуд нигоҳ медошт! Пас, наҳод мумкин набошад, ки ў дар рӯзи шанбе аз ин бандҳо озод шавад?!»

¹⁷ Бо ин суханонаш ў душманонашро шарманда кард ва тамоми мардум аз корҳои ачибе, ки ў мекард, шод мешуданд.

Масал дар бораи тухми ҳардал ва ҳамиртуруш

¹⁸ Исо гуфт: «Подшохии Худо ба чӣ монанд аст? Ман онро бо чӣ муқоиса кунам? ¹⁹ Он ба тухми ҳардал монанд аст, ки шахссе гирифта, дар боғи ҳуд мекорад. Он рӯида, дараҳт мешаваду парандҳо дар миёни шоҳаояш лона мегузоранд».

²⁰ Боз гуфт: «Подшохии Худоро ба чӣ монанд кунам? ²¹ Он ба мисли ҳамиртурушест, ки зане онро гирифта, бо як ҳалта орд омехта, ҳамир кард ва тамоми ҳамир расид».

Дари танг

²² Исо ба сӯи Уршалим равона буд ва дар шаҳру дехаҳо гашта, мардумро таълим медод. ²³ Шахсе аз ў пурсид: «Хочаам! Наҳод ки шумораи ками одамон начот ёбанд?» Исо ба мардум гуфт: ²⁴ «Кӯшишу ғайрат кунед, то аз дари танг дароед, зеро ба шумо мегӯям, ки бисёр қасон кӯшиш мекунанд, ки аз он дар дароянд, вале даромада наметавонанд. ²⁵ Вақте ки соҳибхона

хеста, дарро махкам мекунад, шумо дар берун мемонед ва дар-ро күфта мегүед: „Хоча! Дарро бароямон күшоед!“ Вале Ў ба шумо чунин чавоб медиҳад: „Ман намедонам шумо аз кучо ҳастед!“²⁶ Он вакт шумо мегүед: „Мо ҳамрохи Ту меҳурдему менүшидем. Ту дар күчаҳои мо мардумро таълим медодӣ“.²⁷ Вале Ў ба шумо чавоб ҳоҳад дод: „Ман намедонам шумо аз кучо ҳастед, дур шавед аз ман, эй ҳамаи бадкорон!“²⁸ Вакте ки шумо дар Подшоҳии Худо Иброҳим, Исҳоқ, Яъқуб ва ҳамаи пайғамбаронро мебинеду худатон аз он ҷо ронда мешавед, аз дард дандон ба дандон зада гиря мекунед.

²⁹ Мардум аз ҳар гӯшаву канори дунё омада, дар Подшоҳии Худо сари як дастархон менишинанд³⁰ ва баъзе аз онҳое, ки ҳоло охирон ҳастанд, аввалин мешаванд ва онҳое, ки аввалин ҳастанд, охирон мешаванд».

Дилсӯзии Исо дар ҳаққи Үршалим

³¹ Ҳамин вакт чанд нафар аз фарисиён ба назди Исо омада, гуфтанд: «Аз ин ҷо баромада рав, чунки ҳоким Ҳиродус меҳоҳад Туро күшад». ³² Исо ба онҳо гуфт: «Рафта, ба он рӯбоҳ гӯед, ки Ман имрӯзу пагоҳ чинҳоро берун карда, мардумро шифо медиҳам ва рӯзи сеюм корамро тамом мекунам». ³³ Вале Ман бояд имрӯз, пагоҳ ва ҳам баъд аз пагоҳ роҳамро давом дихам, зеро ин хел шуданаш мумкин нест, ки пайғамбар берун аз Үршалим күшта шавад.

³⁴ Эй Үршалим, Үршалим! Пайғамбаронро мекушиву онҳоеро, ки Худо ба наздат мефиристад, сангсор мекунӣ! Ман борҳо орзу доштам, мисли мурғе, ки чӯчаҳояшро зери болҳояш ҷамъ мекунад, сокинонатро дар гирди Ҳуд ҷамъ оварам, вале ту роҳ надодӣ!³⁵ Пас ҳоло хонаат ҳолӣ ва бесоҳиб мемонад. Ба шумо мегӯям, ки то „Баракат ёбад касе, ки ба номи Ҳудованд мояд!“* нагӯед, Маро наҳоҳед дид».

* 13:35 Забур 117:26

Шифо додани мард дар рӯзи шанбе

14 ¹Боре, дар рӯзи шанбе Исо дар хонаи яке аз сардорони фарисиён меҳмон шуд ва онҳо рафтори Ӯро мушоҳида мекарданд. ²Дар рӯ ба рӯйи Исо марде менишааст, ки баданаш варам карда буд. ³Исо ба устодони шариату фарисиён муроҷиат намуда гуфт: «Дар рӯзи шанбе касеро шифо додан мумкин аст ё не?» ⁴Онҳо хомӯш монданд, Ӯ бошад, ба бемор даст расонда, шифо бахшиду Ӯро ҷавоб дод. ⁵Сипас ба онҳо гуфт: «Агар фарзанд ва ё барзагови яке аз шумо дар рӯзи шанбе ба ҷоҳ афтад, магар онро зуд берун намебароред?» ⁶Вале онҳо ба Ӯ ҷавобе дода натавонистанд.

Дарси хоксорӣ

⁷Исо мушоҳида мекард, ки меҳмонон мехостанд ба ҷойҳои болотар рафта шинанд, бинобар ин, ба онҳо масалеро гуфт: ⁸«Вақте ки ба тӯйи арӯсӣ даъват мешавӣ, аз боло гузашта нашин, чун шояд шахсе даъват шуда бошад, ки аз ту обрумандтар аст. ⁹Он гоҳ соҳибхонае, ки ҳар дуи шуморо даъват кардааст, омада ба ту нагӯяд: „Ҷоятро ба ӯ бидех“. Он вақт шарм дошта, маҷбур мешавӣ, ки аз пойин гузашта шинӣ. ¹⁰Баръакс, вақте ки туро даъват мекунанд, омада дар ҷои пойин бишин, то соҳибхона омада, ба ту гӯяд: „Дӯстам, болотар бишин“. Он гоҳ иззату эҳтироми ту дар назари ҳамаи меҳмонон ба ҷо оварда мешавад. ¹¹Зоро ҳар кӣ ҳудро қалон мегирад, паст мешавад ва баръакс, ҳар касе, ки ҳудро хоксор мегирад, сарбаланд мешавад».

¹²Баъд ба соҳибхонае, ки Ӯро даъват карда буд, гуфт: «Вақте ки зиёфате ташкил мекунӣ, дӯстон, бародарон, хешон ва ҳамсаъҳои сарватманди ҳудро даъват накун, чунки онҳо низ туро даъват мекунанду некиатро бармегардонанд. ¹³Беҳтараш вақти зиёфат оростан камбағалону маъюбон ва шалҳову нобиноёнро даъват намо. ¹⁴Он гоҳ ҳушбаҳт ҳоҳӣ шуд, чунки онҳо некиатро баргардонда наметавонанд, вале дар рӯзе, ки некон зинда мешаванд, Ҳудо некиатро ба ту бармегардонад».

Масал дар бораи зиёфати калон

¹⁵ Ипро шунида яке аз меҳмонон ба Исо гуфт: «Хушбахт аст он касе, ки дар Подшохии Худо зиёфат бихӯрад!»

¹⁶ Аммо Исо ба ӯ гуфт: «Марде зиёфати калоне ороста, мардуми зиёдро дাъват намуд. ¹⁷ Чун вакти зиёфат расид, хизматгорашро фиристод, то ба даъватшудагон бигӯяд: „Биёд, аллакай ҳама чиз тайёр аст“. ¹⁸ Ҳамин вакт ҳама, яке аз пайи дигар ба узрҳоӣ даромаданд. Якумаш гуфт: „Мебахшед. Ман замин харидам ва бояд рафта, онро бинам. Хоҳиш мекунам, маро бубахшед“. ¹⁹ Дигаре гуфт: „Мебахшед. Ман панҷ ҷуфт барзагов харидам ва ҳоло барои санҷидани онҳо меравам“. ²⁰ Савумӣ гуфт: „Ман нав зан гирифтам, бинобар ин, рафта наметавонам“. ²¹ Хизматгор баргашта ин хабарро ба хочааш расонд. Он гоҳ хоча дар ғазаб шуда, ба хизматгораш фармон дод: „Зудтар ба қӯчаву тангкӯчаҳои шаҳр рафта, камбағалон, маъюбон, кӯрон ва шалҳоро ба ин ҷо биёр“. ²² Баъд аз чанде хизматгор омада, гуфт: „Хочаам! Фармонатонро ичро намудам, vale боз ҳам ҷойҳои холӣ ҳастанд“. ²³ Сипас, хоча ба хизматгор гуфт: „Берун аз шаҳр рав ва қад-қади роҳҳои тангу васеъ гашта, мардумро ба омадан розӣ кун, то ки хонаам пур шавад.

²⁴ Ба шумо мегӯям, ҳеч яке аз он шахсоне, ки даъват шуда буданд, мазай зиёфати маро наҳоҳад ҷашид“».

Исоро пайравӣ намудан

²⁵ Ҳамроҳи Исо мардуми бисёре мерафтанд ва ӯ ба онҳо рӯ оварда, гуфт: ²⁶ «Касе, ки пеши Ман меояду Маро бештар аз падару модараш, зану фарзандонаш, бародарону хоҳаронаш ва зиёдтар аз ҷони худ дӯст намедорад, шогирди Ман шуда наметавонад. ²⁷ Касе ки салиби азобу маргашро бо худ набардораду аз пайи Ман наояд, шогирди Ман шуда наметавонад. ²⁸ Кадоме аз шумо манорае соҳтаний шуда, аввал нишаста, ҳарчи онро ҳисоб намекунад, то бифаҳмад, ки имконияти ба анҷом расон-

дани сохтмонро дорад ё не? ²⁹ Зеро агар пойдеворро гузашта, он сохтмонро ба охир расонда натавонад, ҳамаи онхое, ки инро мебинанд, ба ў хандида, ³⁰ мегўянд: „Ин мард сохтмонро сар карду ба тамом кардани он қувваташ нарасид.“ ³¹ Ҳамчунин, подшоҳе пеш аз муҳофизат кардани худ аз ҳүчуми подшоҳи дигар, аввал бояд нишаста, нағзакак фикр кунад: „оё метавонам бо даҳ ҳазор сарбози худ ба подшоҳе, ки бо бист ҳазор сарбозаш бар зидди ман меояд, муқобилат нишон диҳам?“ ³² Пас, агар натавонад, ҳанӯз ки душманаш дур аст, сафиро-нашро барои сулҳ бастан мефиристад. ³³ Айнан, ҳамин тавр, ҳеч яке аз шумо то аз тамоми чизу чораи худ даст накашед, наметавонед шогирди Ман бошед.

Сифати намак

³⁴ Намак чизи хуб аст, vale агар намак сифаташро гум кунад, магар онро боз шўр карда мешавад? ³⁵ Он дигар барои ҳеч чиз ба кор намеояд: бо он ҳатто заминро пору карда намешавад. Онро танҳо бароварда мепартоянд.

Ҳар кӣ гӯш дорад, бишнавад!»

Масал дар бораи ғӯсфанди гумшуда

15 ¹ Бисёр андозгиран ва дигар касоне, ки гунаҳкор хисоб мешуданд, барои шунидан суханони Исо ба наздаш меомаданд. ² Вале фарисиён ва устодони шариат норозигии худро баён карда, мегуфтанд: «Ин мард гунаҳкоронро қабул мекунад ва ҳамроҳашон хўрок мегўрад». ³ Бинобар ин, Исо ба онҳо чунин масалро гуфт: ⁴ «Фарз мекунем, ки нафаре аз шумо сад ғӯсфанд дораду якеашро гум мекунад. Магар наваду нуҳтояшро дар ҷароҳо гузашта, то ёфтани он ғӯсфанди гумшуда аз пайи он намеравад? ⁵ Ва чун ёбад, бо ҳурсандӣ онро болои кифтонаш бардошта ⁶ ба ҳонааш меояд ва дўстону ҳамсоягонашро ҷеф зада, мегўяд: „Бо ман ҳурсандӣ кунед. Ман ғӯсфанди гумшудаамро ёфтам“. ⁷ Ба шумо мегўям, дар осмон барои як гунаҳкоре, ки аз гуноҳ даст кашида, тавба мекунад,

хурсандии зиёттаре мешавад, назар ба он наваду нух некукоре, ки ба тавба ҳеч эҳтиёч надоранд.

Масал дар бораи тангаи гумшуда

⁸ Фарз мекунем, ки зане даҳ тангаи нукра дораду якеашро гум мекунад. Магар вай чароғро даргиронда, хонаро наме-рӯбад ва то пайдо кардани он бодиққат намекобад? ⁹ Ва чун ёбад, дугонаҳову ҳамсоягони худро ҷеф зада мегӯяд: „Бо ман хурсандӣ кунед, чунки тангаи гумкардаамро ёфтам“.

¹⁰ Ба шумо мегӯям, фариштагони Худо барои як гунаҳкоре, ки аз гуноҳ даст қашида, тавба мекунад, ҳамин тавр хурсандӣ мекунанд».

Масал дар бораи писари гумроҳшуда

¹¹ Исо боз гуфт: «Марде ду писар дошт. ¹² Писари хурдӣ ба падараш гуфт: „Падар, ҳаққи меросамро ба ман дех!“ ва падар ҳама чизеро, ки дошт, ба ҳарду писараш тақсим кард. ¹³ Баъд аз ҷанд рӯз писари хурдӣ ҷизу ҷораашро ҷамъ карда, ба қишвари дурдасте рафт. Дар он ҷо ӯ тамоми сарваташро бехуда ба айшу ишрат сарф кард. ¹⁴ Баъд аз он ки ҳамаи дороиашро барбод дод, дар он сарзамин гуруснагии сахте ба миён омад ва ӯ нони ҳӯрдан надошт. ¹⁵ Сипас, рафта ба яке аз сокинони он қишвар ҳизматгор шуд ва он мард ӯро барои ҳукбонӣ кардан ба замини худ фиристод. ¹⁶ Ин писар тайёр буд шикамашро бо ҳамон ҳӯроке, ки ҳукҳо меҳӯрданд, сер қунад, аммо ба ӯ ҳамонро ҳам намедоданд. ¹⁷ Оқибат, ақлаш ба ҷояш омада, ба ҳуд гуфт: „Ҳамаи ҳизматгорони падарам нони фаровон до-ранд, аммо ман дар ин ҷо аз гуруснагӣ мемирам! ¹⁸ Ба назди падарам бармегардаму ба вай мегӯям: «Падар! Ман дар пеши Худо ва шумо гунаҳкорам ¹⁹ ва дигар лоиқи он нестам, ки писари шумо номида шавам. Маро ҳамчун яке аз мардикоратон қабул кунед»“. ²⁰ Баъд, ӯ ҳеста, ба хонаи падараш равона шуд. Вай ҳанӯз дар дурӣ буд, ки падараш ӯро дида, ба ҳоли писараш раҳмаш омад ва давида рафту фарзандашро ба оғӯшаш

гирифта, бұса кард.²¹ Писар ба вай гуфт: „Падар! Ман дар пеши Худову шумо гунақкорам ва дигар лоиқи он нестам, ки писари шумо номида шавам“.²² Аммо падар ба хизматгоронаш гуфт: „Зудтар чомаи беҳтаринро оварда, ба ӯ пӯшонед. Ба дасташ ангуштарин ва ба пойхояш пойафзор пӯшонед.²³ Гүсолай беҳтаринро биёреду сар буред; меҳӯрему хурсандӣ мекунем!²⁴ Охир ин писарам мурда буд ва ҳоло зинда шуд, гумшуда буду ёфт шуд“.

Пас онҳо ҷаҳонӣ дар киштзор буд. Ҳангоми баргаштан вай ба хона наздик шуда, садои мусиқӣ ва рақсу бозиро шунид.²⁵ Пас яке аз хизматгоронро ҷеф зада, пурсид, ки дар он ҷо ҷой воеа рӯй дода истодааст?²⁶ Хизматгор ба ӯ ҷавоб дод: „Бародаратон омад ва падаратон ба хотире, ки ӯ зиндаву саломат баргашт, гүсолай беҳтаринро сар бурид“.²⁷ Бародари қалонӣ ба ҳашм омад ва наҳост ба хона дарояд. Он гоҳ падараш берун баромада, ӯро илтимос кард.²⁸ Вай бошад, ба падараш чунин ҷавоб дод: „Охир ҷандин сол аст, ки ман ба шумо мисли ғулом хизмат мекунам ва ҳеч вақт аз гуфтаатон берун набаромадаам, шумо бошед, ягон бор ба ман ҳатто бузғолаеро ҳам надодед, ки бо дӯстонам хурсандӣ карда тавонам.²⁹ Вале барои ин писаратон, ки молу мулкатонро ҳамроҳи фохишаҳо ҳӯрда, тамом карду баргашт, гүсолай беҳтаринро сар бурид“.³⁰ Аммо падар ба ӯ гуфт: „Писарам, ту ҳамеша бо ман ҳастӣ ва ҳар ҷизе, ки ман дорам, аз они туст.³¹ Бояд шодиву хурсандӣ кунем, чунки бародарат мурда буду зинда шуд, гумшуда буду ёфт шуд“.

Назоратбари зирақ

16 ¹Ҳамчунин, Исо ба шогирдонаш гуфт: «Як марди сарватманд назоратбаре дошт ва ба сарватманд шикоят карданд, ки назоратбараш молу мулки ӯро беҳуда сарф мекунад.²Хочааш вайро ҷеф зада, гуфт: „Ман дар бораи ту ҷиҳо мешунавам? Ба ман ҳисбот дех, ки ҷо қорҳо кардай, чунки дигар назоратчи ман шуда наметавонӣ“.³ Он гоҳ назоратбар

аз дил гузаронд: „Чӣ кор кунам? Хочаам маро аз кор меронад. Ман аз уҳдаи каландзани намебароям ва аз гадой кардан ҳам шарм медорам. ⁴ Ёфтам чӣ бояд кунам. Бояд коре бикунам, ки вақти бекор монданам одамон маро ба хонаҳояшон роҳ диҳанд“. ⁵ Вай қарздорони хочаашро як-як ҷеф зад ва якумашро пурсид: „Ту аз хочаам чӣ қадар қарздор ҳастӣ?“ ⁶ Қарздор ҷавоб дод: „Сад хум равғани зайдун“. Назоратбар ба вай гуфт: „Ана забонхати ту, зуд нишаста, ба ҷойи сад панҷоҳ навис“.⁷ Баъд аз дигаре пурсид: „Ту чӣ қадар қарздор ҳастӣ?“ ⁸ Ҷавоб дод: „Сад ҳалта гандум“. Назоратбар гуфт: „Ана забонхати ту, ба ҷойи сад ҳаштод навис“.⁹ Вале хочааш назоратчии фиребгарро таъриф кард, ки зирақиашро ба кор бурда, ҷунин кардааст. Охир одамони ин дунё дар муносибат бо онҳое, ки мисли ҳудашон ҳастанд, назар ба одамони нур, ки аз они Подшоҳии Ҳудо ҳастанд, оқилтаранд.

⁹ Пас, Ман ба шумо мегӯям: Пулу моли ин дунёро ба он сарф намоед, ки барои худ дӯстонро пайдо бикунед, то дар вақти тамом шудани дороятион онҳо шуморо дар хонаҳои абадӣ қабул кунанд. ¹⁰ Касе, ки дар кори майда вафодор бошад, дар кори қалон ҳам вафодор мемонад. Ҳамҷунин, касе, ки дар кори майда беинсоф бошад, дар кори муҳим ҳам беинсофӣ мекунад. ¹¹ Пас, агар ба шумо дорои ин дунёро бовар карда нашавад, кӣ ба шумо сарвати ҳақиқиро бовар мекунад? ¹² Ва агар ба шумо моли бегонаро бовар карда нашавад, кӣ моли ҳуди шуморо, ба шумо медиҳад?

¹³ Ҳеч хизматгор ба ду хоча хизмат карда наметавонад, ҷунки ё якеашро дӯст медораду дигарашро бад мебинад, ё ба яке вафодор мемонаду дигарашро писанд намекунад. Шумо низ наметавонед ҳам бандай Ҳудо бошеду ҳам бандай пул».

Баъзе гуфтаҳои Исо

¹⁴ Фарисиён, ки пулпараст буданд, ҳамаи инро шунида, Исоро масхара карданд. ¹⁵ Вале ^Ҷ ба онҳо гуфт: «Шумо ҳамон одамон-не ҳастед, ки ҳудро дар пеши мардум беайб нишон медиҳед,

лекин Худо аз дилҳои шумо бохабар аст. Чизеро, ки одамон олидарача мешуморанд, дар назари Худо нафратовар аст.

¹⁶ Шариати Мусо ва навиштаҳои пайғамбарон то замони Яҳёи Таъмиддиҳанда амал мекарданд. Аз вакти Яҳё сар карда, хушҳабари Подшоҳии Худо эълон карда мешаваду ҳама кӯшиш мекунанд, ки зўран вориди он Подшоҳӣ гарданд. ¹⁷ Вале нест шудани замину осмон осонтар аст аз он, ки ҳатто нуктае аз ин шариат бекор карда шавад.

¹⁸ Ҳар кӣ аз занаш чудо шуда, зани дигар гирад, зино мекунад ва ҳар кӣ бо зани аз шавҳараш чудошуда хонадор шавад, зинокор аст.

Марди сарватманд ва Эльъозор

¹⁹ Як замонҳо марди сарватманде зиндагӣ мекард, ки либоси қиматбаҳо мепӯшиду ҳар рӯз ҳӯроки шоҳона меҳӯрд. ²⁰ Эльъозор ном камбағале, ки баданаш пур аз заҳмҳо буд, дар назди дарвозаи марди сарватманд дароз қашида, меҳобид ²¹ ва орзу мекард, ки шикамашро бо пасмонаҳои дастарҳони сарватманд сер кунад. Ҳатто сагҳо омада, заҳмҳои ўро мелесиданд. ²² Вакте ки Эльъозор мурд, фариштагон ўро бурда, ба паҳлуи Иброҳим шинонданд. Марди сарватманд низ мурд ва ўро гӯронданд. ²³ Ҳангоме ки ў дар дӯзах азоб мекашид, ба боло нигоҳ кард ва аз дур Иброҳимро дид, ки Эльъозор дар паҳлуюш менишааст. ²⁴ Он сарватманд фарёд зада, гуфт: „Эй падарам Иброҳим! Ба ман раҳм кунед ва Эльъозорро бифиристед, то нӯги ангушташро ба об тар карда, забонамро камтар нам кунад. Ман дар ин оташ азоб мекашам“. ²⁵ Вале Иброҳим чунин ҷавоб дод: „Ба хотир ор, писар, ки дар вакти зинда буданат чизҳои хуб насиби ту ва чизҳои бад насиби Эльъозор шуда буд. Ҳоло бошад, вай дар ин чо роҳат меёбаду ту азоб мекаший. ²⁶ Иловава бар ин, байни мову шумо чунон ғори калоне вучуд дорад, ки агар касе аз ин тараф ба пеши шумо гузаштан ҳоҳад ҳам, наметавонад. Ҳамчунин аз он чо касе пеши мо гузашта наметавонад“. ²⁷ Марди сарватманд гуфт: „Ин тавр ки бошад,

аз шумо илтимос мекунам, эй падар, ки Эльзорро ба хонаи падари ман фиристед.²⁸ Охир ман панҷ бародар дорам. Бигзор онҳоро огоҳ кунад, ки ба ин чойи азоб наафтанд²⁹. Иброҳим ба ӯ гуфт: „Онҳо навиштаҳои Мусо ва дигар пайғамбаронро доранд. Бигзор ба суханони онҳо гӯш диханд³⁰. Аммо мард гуфт: „Не, падарам Иброҳим! Танҳо агар яке аз мурдагон наздашон равад, онҳо тавба карда, аз гуноҳ даст мекашанд³¹. Иброҳим ҷавоб дод: „Модоме ки онҳо ба суханони Мусою пайғамбарон гӯш намедиханд, ҳатто агар мурдае зинда шавад ҳам онҳо бовар наҳоҳанд кард“».

Баъзе гуфтаҳои Исо

17 ¹Ба шогирдонаш бошад, Исо чунин гуфт: «Васвасаҳо пайдо ҳоҳанд шуд, vale вой бар ҳоли он касе, ки ба воситай вай васвасаҳо ба миён меоянд. ²Барои вай беҳтар мешуд, ки ба гарданаш санги осиёбро овехта, ба баҳр партоянд аз он ки вай яке аз ин пайравони хурдтаринро гумроҳ қунад.

³Пас, эҳтиёт бошед! Агар бародаратон бар шумо гуноҳе би-кунад, ӯро насиҳат кунед ва агар тавба карда, аз гуноҳ даст қашад, ӯро баҳшед. ⁴Агар ӯ рӯзе ҳафт бор гуноҳ қунад ва ҳафт маротиба „Тавба кардам“ гӯяд, ӯро баҳшед».

⁵Фиристодагон ба Ҳудованд Исо гуфтанд: «Имони моро зиёдтар кун». ⁶Ҳудованд гуфт: «Агар шумо ҳатто ба андозаи донаи ҳардал имон медоштед, ба ин дарахти тут „Решакан шаву ба баҳр шинонда шав“ гуфта метавонистед ва вай ба шумо итоат мекард.

⁷Фарз кардем, ки ғуломи шумо ба шудгори замин ва ё ба ҷӯпонӣ машғул аст. Магар вакти аз киштзор баргаштанаш шумо ба вай мегӯед, ки зуд омада, назди дастархон бишинад?

⁸Магар ба ӯ чунин намегӯед: „Ҳӯроки шомро тайёр кун ва то вакте ки ман меҳӯраму менӯшам, миёнатро маҳкам баста, ба ман хизмат кун. Баъдтар худат меҳӯрӣ ва менӯшӣ“? ⁹Охир, шумо ба ғуломатон барои ичро кардани фармонҳоятон ташаккур намегӯед-ку? ¹⁰Пас, шумо низ, баъд аз он ки фармонҳои

ба шумо додашударо ичро мекунед, бигүед: „Мо ғуломи ночиз ҳастему танҳо вазифаи худро ичро кардем“.

Шифо ёфтани даҳ нафар аз бемории пӯст

¹¹ Исо, ки ба Уршалим равона буд, қад-қади сарҳади байни Сомараву Ҷалил роҳ мерафт. ¹² Ҳангоми ба як деха даромадан, бо даҳ касе, ки бемории пӯст дошт, рӯ ба рӯ шуд. Онҳо каме дур истода, ¹³ дод заданд: «Эй Исо, Хоча, ба мо раҳм кун!» ¹⁴ Исо онҳоро дида, гуфт: «Рафта худро ба коҳинон нишон дихед». Онҳо рафтанд ва дар роҳ пок шуданд. ¹⁵ Яке аз онҳо чун дид, ки шифо ёфтааст, бо овози баланд Ҳудоро ситоишкуон баргашт ¹⁶ ва худро пеши пойҳои Исо партофта, ба ӯ миннатдорӣ баён кард. Он мард аз Сомара буд. ¹⁷ Исо пурсид: «Магар даҳ нафар аз бемориашон пок нашудаанд? Нух нафари дигар кучоянд? ¹⁸ Пас, наҳод ғайр аз ин марди ғайрияҳудӣ ягон нафаре аз онҳо барнагашт, ки Ҳудоро ҳамду сано хонад?» ¹⁹ Баъд ба ӯ гуфт: «Бархезу бирав, туро имонат шифо дод».

Омадани Подшоҳии Ҳудо

²⁰ Фарисиён аз Исо пурсиданд, ки кай Подшоҳии Ҳудо фаро мерасад? Ӯ ба онҳо ҷавоб дод: «Омадани Подшоҳии Ҳудо ба назар намоён нест. ²¹ Касе ба шумо намегӯяд: „Нигоҳ кунед, вай дар ин чост“ ва ё „Вай дар он чост!“ Охир, Подшоҳии Ҳудо аллакай дар байни шумост».

²² Вале Исо ба шогирданаш гуфт: «Вақте мерасад, ки ба дидани яке аз рӯзҳои Писари Одамизод зор мешавед, вале онро намебинед. ²³ Ба шумо мегӯянд: „Вай дар он чост!“ ё „Вай дар ин чост!“, аз қафояшон надавед. ²⁴ Зеро Писари Одамизод дар рӯзи омаданаш мисли раъду барқе мешавад, ки дураҳшида, осмонро аз як сӯ то сӯи дигар равшан мекунад. ²⁵ Вале аввал Ӯ бояд азоби бисёре қашида, аз тарафи насли ин замон рад карда шавад. ²⁶ Чи тавре ки дар замони Нӯҳ пайғамбар буд, замони омадани Писари Одамизод низ ҳамон тавр мешавад. ²⁷ Зеро то рӯзи ба киштӣ даромадани Нӯҳ одамон меҳӯрданду менӯшиданд,

зан мегирифтанд ва ба шавхар мебаромаданд, vale байд тү-
фон бархоста, хамаро несту нобуд кард.²⁸Хамчунин, монанди
замони Лут хоҳад буд, ки одамон меҳӯрданду менӯшиданد,
мехариданду мефурӯхтанд, мекоштанду иморат месохтанд.
²⁹Вале рӯзе, ки Лут аз шахри Садум баромад, аз осмон оташу
сулфур борида, хамаро нест кард.³⁰Рӯзе, ки Писари Одами-
зод зохир мегардад, низ ҳамон тавр хоҳад буд.³¹Агар касе он
вакт дар болои бом ва чизу чорааш даруни хона бошад, барои
гирифтани онҳо пойин нафарояд. Агар касе дар саҳро бошад,
ба хонааш барнагардад.³²Зани Лутро ба хотир оваред.³³Касе,
ки ҳаёташро эмин нигоҳ доштанӣ аст, онро аз даст медиҳад,
вале касе ки ҳаёташро фидо мекунад, онро эмин нигоҳ ме-
дорад.³⁴Ба шумо мегӯям, ки дар он шаб аз ду нафаре, ки дар
як чогаҳ хобанд, якеаш гирифта мешаваду дигара什 мемонад.
³⁵⁻³⁶Аз ду зане, ки дар як осиёб гандум орд мекунанд, якеаш
гирифта мешаваду дигара什 мемонад».

³⁷Он гоҳ шогирдонаш аз Ӯ пурсиданд: «Эй Хоча, ин дар кучо
ба амал меояд?» Ӯ ба онҳо ҷавоб дод: «Ҳар ҷое, ки часад аст,
парандаҳои лошахӯр дар он ҷо ҷамъ мешаванд».

Масал дар бораи қозии беадолат ва бевазан

18 ¹Байд Исо ба онҳо масалеро нақл кард, то бидонанд,
ки бояд ҳамеша дуо бигӯянд ва ҳеч вакт рӯхафтода на-
гарданд.

²Ӯ гуфт: «Дар як шаҳр қозие буд, ки на тарсе аз Ҳудо дошту
на шарме аз мардум. ³Дар он шаҳр бевазане низ буд, ки ҳамеша
ба назди ӯ омада мегуфт: „Ин масъалаи маро бо душманам ҳал
кун“. ⁴Қозӣ муддати дурудароз талаби ӯро рад мекард, vale
дар охир ба ҳуд гуфт: „Гарчанде ман на тарсе аз Ҳудо дораму
на шарме аз мардум, ⁵ваде, азбаски ин бевазан маро ба ҳолам
намегузорад, ӯро ҳимоя мекунам, то ҳар гоҳ омада, маро безор
накунад“». ⁶Сипас, Ҳудованд Исо пурсид: «Шумо шунидед, ки
ин қозии беадолат чӣ мегӯяд? ⁷Наход Ҳудо интихобкардаго-
ни Ҳудро, ки шабу рӯз ба даргоҳаш зорию тавалло мекунанд,

муҳофизат нақунад? Магар Худо дер мекунад? ⁸Ба шумо мегўям, ки Худо онҳоро зуд муҳофизат мекунад. Вале оё Писари Одамизод вакти омаданаш дар рӯйи замин имонро ёфта метавонад?»

Масал дар бораи фарисӣ ва андозгир

⁹ Баъд Исо ба онҳое, ки дар бегуноҳ будани худ шубҳа на доштанд ва дигаронро паст мешумурданд, чунин масалро нақл кард:

¹⁰ «Ду кас барои дуогӯйӣ ба маъбади Худо даромаданд. Яке фарисӣ буду дигаре андозгир. ¹¹ Фарисӣ рост истода, дар дилаш чунин дуо мегуфт: „Худоё! Туро шукр мегӯям, ки мисли одамони дигар дузд, бадкор ё зинокор ва ҳам монанди ин андозгир нестам. ¹² Ман ҳар хафта ду бор рӯза мегирам ва аз ҳар даромаде, ки дорам, хиссаи даҳумашро месупорам“. ¹³ Вале андозгир дуртар истода, ҳатто ҷуръат намекард, ки сарашро боло карда, ба осмон нигарад. Вай танҳо бар қафаси синааш мушт зада мегуфт: „Худоё! Ба мани гунахкор раҳм кун!“ ¹⁴ Ба шумо мегӯям, ки на фарисӣ, балки ҳамин андозгир сафед шуда, ба хонааш баргашт. Зоро ҳар кӣ худро қалон мегирад, паст мешавад ва баръакс, ҳар касе, ки худро хоксор мессозад, сарбаланд мешавад».

Исо ва қӯдакон

¹⁵ Одамон ҳатто қӯдакони хурдсолашонро ба назди Исо оварданд, то ки Ӯ ба сари онҳо даст гузорад. Вале шогирдон инро дид, мардумро сарзаниш карданд. ¹⁶ Исо қӯдаконро ба наздаш ҷеф зада, гуфт: «Монед, ки қӯдакон назди Ман оянд, пеши роҳи онҳоро нагиред, зоро Подшоҳии Худо насиби онҳоест, ки мисли қӯдак ҳастанд. ¹⁷ Ба ростӣ ба шумо мегӯям, ҳар кӣ Подшоҳии Худоро монанди қӯдак қабул нақунад, ба он намедарояд».

Сардори сарватманд

¹⁸ Яке аз сардорон аз Исо пурсид: «Эй Устоди нек! Барои ба даст овардани ҳаёти абадӣ чӣ кор бояд кунам?» ¹⁹ Исо аз

ў пурсид: «Чаро Маро нек мегўйї? Ғайр аз Худо ҳеч кас нек нест. ²⁰ Ту фармоишҳои Худоро медонї: „зино накун, қатл накун, дуздїй накун, шаҳодати бардурӯғ надех, падару мода-ратро хурмату эҳтиром намо“*. ²¹ Вай ба Исо ҷавоб дод: «Ман аз айёми ҷавониам ҳамаи ин фармоишҳоро риоя меқунам». ²² Исо инро шунида гуфт: «Ба ту фақат як чиз намерасад. Ҳар он чизеро, ки дорӣ, фурӯхта, пулашро ба камбағалон тақсим кун. Он гоҳ дорой дар осмон пайдо меқунӣ. Баъд омада, Маро пайравӣ намо». ²³ Вале он мард инро шунида, бисёр ғамгин шуд, чунки хеле сарватманд буд. ²⁴ Исо ба вай нигоҳ карда, гуфт: «Ба Подшохии Худо даромадани одамони доро бениҳоят душвор аст. ²⁵ Аз сӯрохии сӯзан гузаштани шутур осонтар аст аз он ки шахси сарватманд ба Подшохии Худо дарояд».

²⁶ Онҳое, ки Ӯро мешунианд, пурсиданд: «Пас кӣ начот ёфта метавонад?» ²⁷ Исо ҷавоб дод: «Ҳар чизе, ки барои одамизод ғайриимкон бошад, барои Худо имконпазир аст».

²⁸ Он гоҳ Петрус гуфт: «Мо аз баҳри ҳама чиз гузашта, Туро пайравӣ кардем». ²⁹ Исо гуфт: «Ба ростӣ ба шумо мегӯям, ҳар кӣ ба хотири Подшохии Худо аз баҳри хона, ё зан, ё бародарон, ё падару модар, ё фарзандон гузашта бошад, ³⁰ дар ин дунё ҳамаи инро ҷанд маротиба зиёдтар пайдо меқунаду дар он дунё ҳаёти абадӣ насибаш мегардад».

Исо марги Худро бори сеюм пешгӯйӣ меқунад

³¹ Исо он дувоздаҳ шогирдро ба як тараф бурда, ба онҳо гуфт: «Мо ба Уршалим рафта истодаем. Дар он ҷо ҳар чизе, ки пайғамбарон дар бораи Писари Одамизод навиштаанд, ба амал ҳоҳад омад. ³² Ӯро ба дасти ғайрияҳудиён месупоранд. Онҳо Ӯро масхара ва ҳақорат карда, ба Вай туғ меқунанд ³³ ва қамчинкорӣ намуда, ба қатл мерасонанд, вале Ӯ дар рӯзи сеюм зинда мешавад».

* ^{18:20}Хурӯч 20:12-16; Такрори Шариат 5:16-20

³⁴ Лекин шогирдон аз ин гуфтахō чизеро нафаҳмиданд. Маънои суханони Исо аз онҳо пӯшида монд ва онҳо намефаҳмиданд, ки Ӯ дар бораи чӣ сухан меронад.

Шифо ёфтани нобино

³⁵ Вақте ки Исо ба шаҳри Ариҳо наздик мешуд, марди нобиное дар канори роҳ нишаста, садақа мепурсид. ³⁶ Чун нобино шунид, ки аз наздаш мардуми зиёде мегузаранд, пурси: «Чӣ гап шудааст?» ³⁷ Ба вай гуфтанд, ки аз он чо Исои Носирӣ гузашта истодааст. ³⁸ Он нобино фарёд зада, гуфт: «Эй Исои насли Довуд, ба ман раҳм кун!» ³⁹ Онҳое, ки пешопеш равона буданд, ӯро сарзаниш карда, мегуфтанд, ки хомӯш шавад. Аммо ӯ боз баландтар дод зада, мегуфт: «Эй насли Довуд, ба ман раҳм кун!» ⁴⁰ Исо аз роҳаш бозистода, фармуд, ки он нобиноро ба наздаш биёранд. Вақте ки ӯ наздик омад, Исо аз вай пурси: ⁴¹ «Ту чӣ меҳоҳӣ? Бароят чӣ кор кунам?» Вай ҷавоб дод: «Хоча! Мехоҳам ҷашмонам бино шавад». ⁴² Исо гуфт: «Бино шав! Имонат туро шифо дод». ⁴³ Ҳуди ҳамон лаҳза ҷашмони вай бино шуд ва ӯ Худоро ситоишкунон аз паси Исо рафт. Тамоми мардум инро дид, Ҳудоро ҳамду сано меҳонданд.

Имон овардани Заккай

19 ¹Исо ба шаҳри Ариҳо даромада, аз он мегузашт. ²Дар он шаҳр Заккай ном марди сарватманде буд, ки вазифаи сардори андозгионро ба уҳда дошт. ³ Вай меҳост бубинад, ки Исо кист. Вале, азбаски мардум зиёд буду Заккай қади паст дошт, Ӯро дида натавонист. ⁴ Бинобар ин, ӯ давида пеш гузашту ба болои дарахти анцир баромад, то ки Исоро ҳангоми аз он чо гузаштанаш бубинад. ⁵ Вақте ки Исо ба он чо наздик шуд, ба Заккай нигоҳ карда, гуфт: «Заккай! Зудтар пойин фаро! Ман бояд имрӯз дар хонаи ту бимонам». ⁶ Вай зуд пойин фаромада, бо ҳурсандӣ Исоро меҳмондорӣ кард. ⁷ Инро дида, ҳама норозигии ҳудро баён намуда, мегуфтанд: «Ӯ дар хонаи марди гунаҳкор меҳмон шудааст». ⁸ Аммо Заккай рост истода,

ба Худованд Исо гуфт: «Эй Хоча, ман нисфи дороямро ба бечорагон медиҳам ва агар аз касе бо фиреб пул ситонда бошам, чор баробар зиёдтар бармегардонам». ⁹ Исо гуфт: «Имрӯз ба ин хона начот омад, чунки Заккай ҳам аз насли Иброҳим аст. ¹⁰ Зеро Писари Одамизод барои он омадааст, ки гумроҳшударо кофта ёбаду начот дихад».

Масал дар бораи даҳ тангай тилло

¹¹ Азбаски Исо аллакай дар наздикии Уршалим буд ва шунавандагони Ӯ гумон доштанд, ки Подшоҳии Худо ба зудӣ фаро мерасад, Вай масал гуфтанро давом дод:

¹² «Як шахси олимартаба ба кишвари дурдаст сафар дошт, то хукуқи ба таҳти подшоҳӣ нишастанашро тасдиқ намуда, баргардад. ¹³ Пеш аз рафтани вай даҳ нафар хизматгоронашро наздаш даъват карда, ба ҳар қадомаш яктоӣ тангай тилло доду гуфт: „Дар вақти набудани ман ин тангахоро ба кор баред“.

¹⁴ Аммо ҳамватанонаш, ки ба вай нафрат доштанд, аз паси вай сафирионашонро фиристоданд, то рафта, чунин бигӯянд: „Мо намехоҳем, ки вай бар мо подшоҳӣ кунад“. ¹⁵ Вақте ки Ӯ таҳти подшоҳиро соҳиб шуда, баргашт, фармон дод, то ҳамон хизматгоронеро, ки ба онҳо пул дода буд, ба наздаш ҷеф зананд. Вай меҳост бифаҳмад, ки ҳар яке аз онҳо чӣ қадар фоида ба даст овардааст? ¹⁶ Аввалинаш омада, гуфт: „Хочаам, пули шумо даҳ баробар зиёдтар фоида овард“.

¹⁷ Подшоҳ ба вай гуфт: „Офарин, хизматгори некам. Азбаски дар иҷрои вазифаи андаке вафодориатро нишон додӣ, туро ба даҳ шаҳр ҳоким таъйин мекунам“. ¹⁸ Дуюмин омада, гуфт: „Хочаам, пули шумо панҷ баробар зиёдтар фоида овард“.

¹⁹ Подшоҳ ба вай гуфт: „Туро низ ба панҷ шаҳр ҳоким таъйин мекунам“.

²⁰ Сеюмин омада, гуфт: „Хочаам, ана ин ҳамон пули шумо. Ман онро ба рӯй-молчае печонда, нигоҳ доштам, ²¹ чунки аз шумо метарсидам. Охир шумо одами саҳтигир хастед. Аз он ҷое, ки нагузоштаед, мегиред ва он чизеро, ки накоштаед, дарав мекунед“.

²² Подшоҳ ба вай гуфт: „Эй хизматгори бад! Аз рӯйи он чизе ки гуфтий,

ба ту ҳукм мебарорам! Ту медонистӣ, ки ман одами саҳтири ҳастам ва аз он чое, ки нагузоштаам, мегираму он чизеро, ки накоштаам, дарав мекунам?!²³ Пас, чаро пули маро ба муомилот надаровардӣ, то ки вақти баргаштанам онро бо фоидааш бигирам?²⁴ Баъд ба онхое, ки дар наздаш буданд, фармон дод: „Аз дасташ тангай тиллоро гирифта, ба хизматгоре дихед, ки даҳ баробар зиёдтар фоида овард“.²⁵ Онҳо гуфтанд: „Хочаам, охир вай аллакай даҳ баробар зиёдтар дорад!“²⁶ „Ман ба шумо мегӯям, ба ҳар касе, ки чизе дорад, боз дода мешавад. Лекин аз касе, ки надорад, ҳатто он чизи андаке, ки дорад, гирифта мешавад.

²⁷ Ҳоло бошад, он душманонамро, ки намехостанд бар онҳо подшоҳӣ кунам, ба ин ҷо биёреду дар пешӣ назарам ба қатл расонед“».

Исо ба Үршалим бо тантана ворид мешавад

²⁸ Исо ин масалро накл карда, роҳашро давом дод ва ба сӯи Үршалим раҳсипор гашт.

²⁹ Вақте ки онҳо ба дехаҳои Байтфоҷӣ ва Байтанё назди кӯҳи Зайтун расиданд, Исо ду шогирдашро фиристода,³⁰ гуфт: «Ба дехае, ки дар рӯ ба рӯйи шумост равед ва ҳамин ки вориди он гаштед, ҳари бастаero мебинед, ки то ҳол касе ба он савор нашудааст. Бандашро күшода, онро ба ин ҷо биёред.³¹ Агар касе аз шумо пурсад, ки барои чӣ бандашро мекушоед, гӯед, ки вай ба Ҳудованд даркор шуд».

³² Шогирдони фиристодашуда рафтанд ва ҳарро ҳамон тавре ки Ӯ ба онҳо гуфта буд, ёфтанд.³³ Вақте ки онҳо банди ҳарро мекушоданд, соҳибонаш аз онҳо пурсиданд: «Чаро банди ҳарро мекушоед?»³⁴ Онҳо ҷавоб доданд: «Вай ба Ҳудованд лозим аст». ³⁵ Пас онҳо ҳарро ба назди Исо оварда, ба болояш ҷомаҳои худро партофтанду Исоро ба он савор карданд.

³⁶ Исо савора мерафту мардум ҷомаҳои худро пешӣ роҳи Ӯ пойандоз мекарданд.³⁷ Вақте Исо ба роҳе наздик шуд, ки он аз болои кӯҳи Зайтун ба пойин меравад, тамоми гурӯҳи

шогирдонаш барои ҳамаи муъцизаҳое, ки дида буданд, шодикунон бо овози баланд Худоро ҳамду сано хонда³⁸ мегуфтанд:

«Баракат ёбад шоҳе,
ки ба номи Худованд меояд!»
Сулҳ дар осмон
ва шуҳрату ҷалол ба Худо дар осмон!»

³⁹ Баъзе фарисиён аз байни мардум ба Исо гуфтанд: «Эй Устод, шогирдонатро ором кун!» ⁴⁰ Вай ҷавоб дод: «Бовар кунед, агар онҳо ҳомӯш шаванд, сангҳо дод мезананд».

Ғамгин шудани Исо барои Уршалим

⁴¹ Вақте ки онҳо наздиктар омаданд, Исо шаҳрро дид, гиря карду гуфт: ⁴² «Оҳ, кошки ақаллан ҳамин рӯз роҳеро, ки туро ба осоиштагӣ мебарад, медонистӣ! Вале ҳоло он роҳ аз ҷашмони ту пинҳон аст. ⁴³⁻⁴⁴ Азбаски ту вақти ба наздат омадани Худовандро нафаҳмидӣ, ба сарат рӯзҳои саҳт ҳоҳанд омад. Душманонат гирди ту хокдеворҳо соҳта ихота мекунанд. Онҳо аз ҳар тараф фишор оварда, туву сокинонатро ба хок яксон ҳоҳанд кард ва дар ту санг бар болои санге наҳоҳад монд».

Пок кардани маъбади Худо

⁴⁵ Исо ба ҳавлии маъбади Худо ворид шуда, онҳоеро, ки бо ҳаридуfurӯш машғул буданд, берун ронд. ⁴⁶ Ӯ ба онҳо гуфт: «Худо дар навиштаҷот гуфтааст, ки „Хонаи Ман ҳонаи дуо мешавад“**. Шумо бошед, онро ба ҳонаи дуздон табдил додаед!»

⁴⁷ Ӯ ҳар рӯз дар маъбади Худо мардумро таълим медод. Коҳинони калон, устодони шариат ва роҳбарони ҳалқи Исройил дар пайи қуштани Ӯ буданд. ⁴⁸ Вале илочи ин корро ёфта наметавонистанд, чунки тамоми мардум беист ва бодикқат ба ҳар як сухани Ӯ гӯш медоданд.

* 19:38 Забур 117:26

** 19:46 Ишаъё 56:7

Савол дар бораи хуқуки Исо

20 ¹Рўзе, вақте ки Исо дар маъбади Худо мардумро таълим дода, хабари хушро эълон мекард, ба наздаш коҳинони қалон, устодони шариат ва пирони қавм омада, ²пурсиданд: «Ба мо бигўй, Ту бо қадом хуқуқ чунин корҳоро мекунӣ? Ин хуқуқро ба Ту кӣ додааст?» ³Исо дар ҷавоб гуфт: «Ман ҳам ба шумо як саволе дорам. Шумо ба Ман ҷавоб дихед, ки ⁴ба Яхё кӣ хуқуқ дода буд, ки одамонро таъмид дихад: Худо ё инсон?» ⁵Онҳо бо ҳам муҳокима намуда, гуфтанд: «Агар „Худо дода буд“ гўем, ӯ аз мо мепурсад, ки ҷаро ба Яхё бовар накардед? ⁶Аммо агар „инсон“ гўем, тамоми мардум моро сангсор мекунад, ҷунки одамон боварии комил доранд, ки Яхё пайғамбар буд». ⁷Онҳо ҷавоб доданд, ки намедонанд ва ⁸Исо ба онҳо гуфт: «Пас, Ман ҳам ба шумо намегўям, ки бо қадом хуқуқ ин корҳоро мекунам».

Масал дар бораи иҷоракорон

⁹Баъд Исо ба ҳалқ накл кардани ин масалро сар кард: «Шахсе токзоре бунёд кард ва онро ба ҷанд нафар иҷора дода, ба муддати дурудароз ба қишивари дигар сафар кард. ¹⁰Чун вақти ҳосилғундорӣ расид, ӯ хизматгореро ба назди токпарварон фиристод, то ҳаққи худро аз он токзор бигирад. Вале токпарварон ӯро зада, бо дасти ҳолӣ фиристоданд. ¹¹Он вақт ӯ хизматгори дигарро фиристод. Вале онҳо ӯро ҳам зада, ҳақорат карданду бо дасти ҳолӣ фиристоданд. ¹²Ӯ боз хизматгори сеюмашро фиристод. Вайро низ заҳмдор карда, берун партофтанд. ¹³Он гоҳ соҳиби токзор гуфт: „Чӣ бояд биқунам? Писари азизамро мефиристам, шояд ӯро иззату эҳтиром кунанд“. ¹⁴Вале токпарварон писари ӯро дида, ба якдигар гуфтанд: „Вай меросхӯр аст! Биёед, ӯро мекушем, то ки соҳиби мерос шавем!“ ¹⁵Ва ӯро аз токзор берун бароварда куштанд.

Ба фикри шумо соҳиби токзор бо онҳо чӣ гуна рафтор мекунад? ¹⁶Вай баргашта, он токпарваронро мекушад ва токзорро ба дигарон медиҳад».

Онҳое, ки Исоро мешуниданд, гуфтанд: «Худо нигоҳ дорад!»
¹⁷ Ӯ ба онҳо нигоҳ карда гуфт: «Пас ин калимаҳои навиштаот
чӣ маъно доранд:

„Он сангро, ки бинокорон нодаркор ҳисоб карда, як
сӯ партофтанд,
санги асосии таҳкурсии бино гардид“*.

¹⁸ Ҳар кӣ ба болои он санг ғалтад, майда-майдад мешавад ва
агар ин санг ба болои касе афтад, вайро маҷақ мекунад».

Савол дар бораи супоридани андоз

¹⁹ Устодони шариату коҳинони калон фаҳмиданд, ки ин ма-
сал бар зидди онҳо буд ва хостанд ҳамон замон Исоро дастгир
кунанд, vale az мардум метарсиданд. ²⁰ Онҳо якчанд нафарро
барои az пайи Исо поидан фиристоданд, то ки худро ростқавл
нишон дода, Ӯро бо сухан ба дом афтонанду барои ҳукм шудан
ба дasti ҳокими румӣ супоранд.

²¹ Онҳо az Исо пурсиданд: «Устод! Мо медонем, ки суханону
таълимоти Ту az рӯйи ҳақиқат аст. Медонем, ки нисбати ҳеч
как рӯйбинӣ надорӣ ва роҳҳои Худоро az рӯйи ҳақиқат таълим
медиҳӣ. ²² Бигӯ, ки оё ба шоҳаншоҳи Рум андоз супорем ё не?»
²³ Ӯ az макри онҳо пай бурда, ба онҳо гуфт: ²⁴ «Ба Ман ягон тан-
гаи динорро нишон дихед. Дар ин танга акс ва номи кӣ аст?»
«Шоҳаншоҳ», – ҷавоб доданд онҳо. ²⁵ Исо ба онҳо гуфт: «Пас,
он чи az они шоҳаншоҳ аст, ба шоҳаншоҳ бидихед ва он чи az
они Худост, ба Худо».

²⁶ Онҳо натавонистанд Исоро пеши мардум бо сухан ба дом
афтонанд ва az ҷавоби Ӯ ба ҳайрат афтода, хомӯш шуданд.

Савол дар бораи зиндашавӣ

²⁷ Чанд нафар az равияи саддуқиён, ки зиндашавии мурда-
гонро инкор мекарданд ба назди Исо омаданду ²⁸ ба Ӯ чунин
савол доданд: «Устод, Мусо, дар шариат ба мо навиштааст, ки

* ^{20:17} Забур 117:22

агар бародари касе фарзанд наёфта бимирад, бигзор вай зани ўро ба никоҳи худ дарорад ва фарзандони ба дунё омадаро ҳамчун насли бародари мархумаш бидонад*.

²⁹ Инак, хафт бародар буданд. Бародари калонӣ зан гирифт, аммо фарзанд надида аз олам чашм пӯшид. ³⁰⁻³¹ Бародари дуюм, сеюм ва ҳамин тавр ҳамаи хафт бародарон занি бародарашонро ба занӣ мегирифтанд, vale ҳеч яке аз онҳо фарзанде ба дунё наоварда, вафот кард. ³² Оқибат зан ҳам аз олам чашм пӯшид. ³³ Пас, рӯзе, ки мурдаҳо зинда мешаванд, вай зани қадоме аз онҳо мешавад? Охир ҳамаи хафт бародарон ўро ба занӣ гирифта буданд!»

³⁴ Исо ҷавоб дод: «Одамони ин дунё зан мегиранд ва ба шавҳар мебароянд. ³⁵ Вале онҳое, ки лоиқ дониста шудаанд, ки зинда шаванд, пас аз ба он дунё рафтанашон на зан мегиранду на шавҳар меқунанд. ³⁶ Онҳо дигар намемиранд, чунки мисли фариштаҳо мешаванд. Онҳо фарзандони Худо ҳастанд, охир Худо онҳоро зинда кардааст. ³⁷ Дар ҳикояи буттаи сӯхтаистода, Мусо Худовандро Худои Иброҳиму Исҳоқу Яъқуб номида,** нишон дод, ки мурдагон зинда мешаванд. ³⁸ Ӯ на Худои мурдагон, балки Худои зиндагон аст. Барои Худо ҳама зинда ҳастанд». ³⁹ Он гоҳ баъзе аз устодони шариат гуфтанд: «Хуб гуфтӣ, Устод!»

⁴⁰ Ва дигар ҳеч кас ҷуръат накард, ки ба Ӯ саволе дихад.

Масех Писари кист?

⁴¹ Аммо Исо ба онҳо гуфт: «Барои чӣ одамон мегӯянд, ки Масех, яъне Таяйиншудаи Худо писари шоҳ Довуд аст?

⁴²⁻⁴³ Охир, худи Довуд дар китоби Забур мегӯяд:

„Худованд ба Худованди ман гуфт:

«То даме ки душманонатро зери пойҳоят нагузорам,
аз дasti ростам бишин»***.

* 20:28 Такрори Шариат 25:5

** 20:37 Хурӯҷ 3:6

*** 20:42-43 Забур 109:1

⁴⁴ Довуд Масехро „Худованд“ меномад. Пас, чӣ тавр Вай пи-
сари шоҳ Довуд шуда метавонад?»

Огоҳӣ аз худнамоии роҳбарони динӣ

⁴⁵ Ҳангоме ки тамоми мардум ба суханони Вай гӯш мекар-
данд, Исо ба шогирдони Худ гуфт: ⁴⁶ «Аз устодони шариат эҳтиёт
бошед. Ба онҳо маъқул аст, ки либосҳои қимат пӯшида гар-
данд ва мардум дар бозорҳо ба онҳо бо иззату эҳтиром салом
диҳанд. Онҳо дар ҷойҳои беҳтарини ҷамоатхонаҳо нишастан
ва дар зиёфатҳо болонишиниро дӯст медоранд. ⁴⁷ Онҳо намо-
ишкорона дурудароз дуо меҳонанд, вале дар асл молу мулки
бевазанонро ҳӯрда, ғорат мекунанд! Онҳо барои ин корҳояшон
ҷазои саҳттариниро мебинанд».

Ду тангай бевазан

21 ¹Исо як назар андохта, сарватмандонеро дид, ки ба
сандуки ҳайрия садақаҳои худро меандохтанд. ² Ӯ бе-
вазани камбағалеро низ дид, ки ба он ҷо ду тангай ҳурди
мисинро андохт. ³ Баъд гуфт: «Ба ростӣ ба шумо мегӯям, ки
ин бевазани бечора аз ҳама зиёдтар ҳайрот кард. ⁴ Чунки онҳо
аз зиёдатии дорояшон садақа карданд, вай бошад, тамоми
ризқу рӯзиашро дод».

Азобу укубатҳои дарпешистода

⁵ Вақте ки баъзеҳо дар бораи маъбади Ҳудо сухан меронданду
таъриф мекарданд, ки он бо чӣ гуна сангҳои зебо ва ҳадяҳои
қиматбаҳо оро дода шудааст, Исо гуфт: ⁶ «Рӯзҳое меоянд, ки
аз ҳамаи ин ҷизҳои медидаатон санг бар болои санг намонда,
ба замин яксон мешавад». ⁷ Аз Ӯ пурсиданд: «Устод, пас ин
ҳодиса кай рӯй медиҳад ва ба амал омадани онро аз қадом
аломат мефаҳмем?» ⁸ Ӯ ҷавоб дод: «Эҳтиёт шавед, ки мабодо
гумроҳ нашавед, зоро бисёр қасон бо номи Ман омада мегӯянд:
„Ман ҳамонам!“ ва ё „Вақташ расид!“ Аз паси онҳо наравед!
⁹ Вақте ки садоҳои ҷангҳову шӯришҳоро мешунавед, ба воҳима

наафте. Зеро аввал бояд ҳамаи ин воқеаҳо рӯй диханд, vale ин маъни якбора расидани охирзамонро надорад». ¹⁰ Баъд Исо ба онҳо гуфт: «Як ҳалқ бо ҳалқи дигар ва як давлат бо давлати дигар мечанганд. ¹¹ Заминчунбихои саҳт мешавад ва дар ҳар ҷо гуруснагӣ ва бемориҳои марговар меояд. Аз осмон ҳодисаҳои пурдаҳшат ва аломатҳои бузург намоён ҳоҳанд гашт. ¹² Вале, пеш аз он ки ҳамаи ин ба амал ояд, шуморо дастгир карда, азоб медиҳанд ва ба ҷамоатхонаву зиндонҳо мебаранд. Ба хотири номи Ман шуморо ба назди подшоҳону ҳокимон мебаранд ва ¹³ имконият пайдо мекунед, ки дар бораи Ман шаҳодат дихед. ¹⁴ Қарор дихед, ки дар бораи чӣ ҷавоб доданатон пешакӣ ташвиш намекашед. ¹⁵ Зеро Ман ба шумо ҷунон ҳикмате ато мекунам ва суханонеро ба даҳонатон мегузорам, ки ҳеч яке аз душманонатон наметавонад бар он мукобилате нишон дода, норозигии ҳудро баён кунад. ¹⁶ Ҳатто падару модарон, бародарон, хешон ва дӯстонатон шуморо таслим ҳоҳанд намуд ва баъзеи шумо қушта мешавед. ¹⁷ Ба сабаби Маро пайравӣ карданатон ҳама ба шумо бо ҷашми нафрат нигоҳ мекунанд. ¹⁸ Вале як тори мӯйе ҳам аз сари шумо наҳоҳад афтод. ¹⁹ Истодагарӣ намоед ва ҳаётро ба даст ҳоҳед овард.

Пешгӯйии Исо дар бораи вайрон шудани Уршалим

²⁰ Ҳамин ки Уршалимро дар ихотаи аскарон дидед, бидонед, ки вақти вайрон шудани он наздик аст. ²¹ Он вақт қасоне, ки дар Яхудия ҳастанд, ба қӯҳистон гурезанд. Қасоне, ки дар ин шаҳр ҳастанд, аз ин ҷо бираванд ва қасоне, ки дар деҳот ҳастанд, ба шаҳр барнагарданд. ²² Чун он рӯзҳо, ҳамчун иҷрошавии гуфтаҳои навиштаҷот, рӯзҳои ҷазо мешаванд.

²³ Вой бар ҳоли ҳомиладорон ва модароне, ки қӯдаки ширхӯр ҳоҳанд дошт, ҷунки дар замин мусибати бузурге ба амал меояду ин мардум гирифтори ғазаб мешавад. ²⁴ Баъзеҳо аз дами шамшер ҳалок мегарданду дигаронро ба мамлакатҳои гуногун асир карда мебаранд. Ҷайрияҳудиён бошанд, то вақти ба охир расидани давраи онҳо, Уршалимро поймол мекунанд.

Аломати омадани Писари Одамизод

²⁵ Дар офтобу моҳу ситорагон аломатҳо зоҳир мешаванд ва дар рӯйи замин мардум ба ғаму андӯҳ печида, аз хурӯши баҳру мавҷҳо ба ҳайрат меафтанд. ²⁶ Аз барои он ки ҳама чиз дар осмон ба ҷунбиш меояд, одамон аз наздик шудани мусибате, ки ба сари ҷаҳон меояд, тарсида бехуш мешаванд. ²⁷ Дар он вақт одамон Писари Одамизодро мебинанд, ки дар абр бо қудрат ва шуҳрату ҷалоли бузурге меояд*. ²⁸ Вақте ки ба амал омадани ин гуфтаҳо сар мешавад, қомататонро рост карда саратонро боло бардоред, ҷунки вақти озод шуданатон наздик аст».

Масал дар бораи дараҳти анцир

²⁹ Баъд Исо ба онҳо ҷунин масалеро нақл кард: «Ба дараҳти анцир ва дигар дараҳтҳо нигоҳ кунед. ³⁰ Вақте мебинед, ки онҳо барг мебароранд, медонед, ки тобистон аллакай наздик аст. ³¹ Ҳамин тавр ҳангоме ки ба амал омадани ин ҳодисаҳоро мебинед, донед, ки Подшоҳии Ҳудо наздик аст. ³² Ба ростӣ ба шумо мегӯям, ки ҳанӯз одамони ин насл аз олам нагузашта, ҳамаи ин ба амал меояд. ³³ Замину осмон нест мешаванд, аммо гуфтаҳои Ман то абад мемонанд. ³⁴ Пас, боҳабар бошед, ки дилҳои шумо саргарми айшу ишрат, бадмастӣ ва ташвишҳои ин рӯзгор нашавад ва он рӯз ногаҳон, ³⁵ мисли дом барои шумо фаро нарасад. Он рӯз ба сари тамоми сокинони рӯйи Замин ҳоҳад омад. ³⁶ Ҳамеша бедор бошед ва дуо гӯед, то қувват дошта бошед, ки аз даҳшатҳои оянда ҳалосӣ ёбед ва дар назди Писари Одамизод истед».

³⁷ Ҳар рӯз Исо дар маъбади Ҳудо таълим медод ва ҷун бегоҳ фаро мерасид, ба кӯҳи Зайтун рафта, ҳамон ҷо шабро рӯз мекард. ³⁸ Тамоми мардум бошанд, сахарии барвакт барои шунидани суханони Ӯ ба ҳавлии маъбади Ҳудо меомаданд.

* 21:27 Дониёл 7:13-14

Нақшай күштани Исо

22 ¹Иди Фатир, ки боз иди Начот ном дорад, наздик мешуд. ²Коҳинони калон ва устодони шариат аз мардум метарсиданд, бинобар ин, роҳеро чустучӯ мекарданд, ки Исо-ро пинҳонӣ ба қатл расонанд. ³Ҳамон вақт шайтон ба дили Яхудои Исқарютӣ, ки яке аз дувоздаҳ шогирд буд, даромад. ⁴Яхудо ба назди коҳинони калон ва сардорони посбонони маъбади Худо омада, бо онҳо маслиҳат кард, ки бо қадом роҳ метавонад Исоро ба онҳо таслим кунад. ⁵Онҳо шод гашта, розӣ шуданд, ки ба Яхудо пул диханд. ⁶Яхудо ҳам розӣ шуд ва фурсати муносиб мечуст, ки аз мардум пинҳонӣ Исоро ба онҳо таслим кунад.

Тайёрӣ ба ҳӯроки иди Начот

⁷Рӯзи иди Фатир ҳам фаро расид ва дар ин рӯз бояд барраи иди Начотро қурбонӣ мекарданд. ⁸Исо Петрус ва Юҳанноро фиристода, гуфт: «Бираведу бароямон дастархони иди Начотро тайёр кунед». ⁹Онҳо аз ӯ пурсианд: «Дар кучо меҳоҳӣ, ки тай-ёр намоем?» ¹⁰Исо ба онҳо дар ҷавоб гуфт: «Вақте ки ба шаҳр медароед, шуморо марде пешвоз мегирад, ки кӯзai об мебарад. Аз паси ӯ то ба хонае, ки вай медарояд, равед. ¹¹Ба соҳиби он хона гӯед: „Устод аз ту мепурсад, кучост меҳмонхонае, ки ӯ дар он бо шогирдонаш ҳӯроки иди Начотро ҳӯрда тавонад?“ ¹²Ӯ ба шумо болохонаи калонеро нишон медиҳад, ки ба тартиб оварда шудааст. Ҳама чизро дар он ҷо тайёр кунед». ¹³Онҳо рафта, ҳамаро ҳамон тавре ки Исо гуфта буд, дарёфтанд ва ҳӯроки иди Начотро тайёр намуданд.

Таоми шоми Ҳудованд

¹⁴Ҳангоме ки вакту соаташ расид, фиристодагон ҳамрохи Исо ба сари дастархон нишастанд. ¹⁵Исо ба онҳо гуфт: «Бис-ёр меҳостам, ки пеш аз азобу уқубатҳоям бо шумо ин ҳӯроки иди Начотро бихӯрам. ¹⁶Ба шумо мегӯям, то он вақте ки иди

Начот дар Подшохии Худо ба амал наояд, аз ин хӯрок дигар нахоҳам хӯрд».

¹⁷ Баъд, косаро гирифта, дуои шукrona карду гуфт: «Ҳар яки шумо инро гирифта, аз он нӯшед. ¹⁸ Ба шумо мегӯям, минбайд то вакти омадани Подшохии Худо аз шираи ангур нахоҳам нӯшид». ¹⁹ Сипас, нонро гирифта, ба Худо шукр гуфт ва онро пора карда, ба шогирдонаш таксим намуду гуфт: «Ин бадани Ман аст, ки барои шумо қурбонӣ карда мешавад. Барои ёдоварии Ман ҳамин тавр бикунед». ²⁰ Айнан, ҳамин тарз пас аз хӯроки шом косаро гирифта, гуфт: «Дар ин коса хуни Ман аст, ки барои шумо рехта мешавад ва бо он Худо бо халқаш аҳду паймони нав мебандад. ²¹ Донед, ки касе, ки ба Ман хиёнат мекунад, ҳамроҳи Ман дар сари як дастархон аст. ²² Писари Одамизод ҳамон тавре, ки барояш таъйин карда шудааст, мемирад, вале вой бар ҳоли касе, ки ба Ӯ хиёнат мекунад!»

²³ Фиристодагон аз якдигар пурсидан гирифтанд, ки кадоме аз онҳо ин корро мекарда бошад.

Бахсу мунозира дар бораи бузургӣ

²⁴ Дар байни шогирдон бахсу мунозира ба амал омад, ки кадоме аз онҳо бояд бузургтар шумурда шавад. ²⁵ Исо бошад, ба онҳо гуфт: «Подшоҳон ва ҳокимон ҳукмашонро бар мардуми худ мегузаронанд ва худро „одамдӯст“ меноманд. ²⁶ Аммо дар байни шумо набояд ин тавр бошад. Бигзор бузургтарин аз байни шумо мисли хурдтарин рафтор бикунад ва сардор мисли хизматгор. ²⁷ Пас, кӣ бузургтар аст? Оне, ки дар сари дастархон нишастааст ва ё касе, ки ба вай хизмат мекунад? Магар на он касе, ки дар сари дастархон нишастааст? Вале Ман дар мобайни шумо мисли хизматгор ҳастам! ²⁸ Вакте ки аз озмоишҳо мегузаштам, ҳамроҳам будед. ²⁹ Чунон ки Падарам ба Ман Подшоҳиро супоридааст, Ман низ онро ба шумо месупорам, ³⁰ то ки шумо дар Подшохии Ман аз дастархонам бихӯреду бинӯшед ва дар таҳтҳо нишаста, ба дувоздаҳ қабилаи Истроил ҳукмронӣ кунед».

Пешгүйй дар бораи инкори Петрус

³¹ Исо гуфт: «Шимъун, Шимъун! Бидон, ки шайтон талаб кард, ки ҳамаи шуморо мисли гандум аз ғалбер гузаронад.

³² Вале Ман барои ту дуо кардам, то ки имонатро аз даст надихӣ ва вакти тавба карда баргаштанат, бародарони худро устувор гардонӣ». ³³ Петрус ба ӯ гуфт: «Хоча! Ман тайёр ҳастам, ки бо Ту ҳам ба ҳабс ва ҳам ба мурдан биравам!» ³⁴ Вале Исо гуфт: «Ба ту мегӯям, эй Петрус! Худи ҳамин рӯз, пеш аз он ки хурӯс ҷеф занад, ту се бор инкор мекунӣ, ки Маро мешиносиӣ».

³⁵ Исо аз шогирдон пурсид: «Вақте ки Ман шуморо бе пул, бе борхалта ва бе пойафзор фиристода будам, магар аз ягон чиз камбудӣ доштед?» Онҳо ҷавоб доданд: «Не, надоштем». ³⁶ Ӯ ба онҳо гуфт: «Вале акнун, бигзор он касе, ки пул дорад, пулу борхалтаашро бо худ бигирад. Агар шамшер надошта бошад, бигзор ҷомаашро фурӯхта, ҳарад.

³⁷ Ба шумо мегӯям, дар навиштаот гуфта шудааст: „Ӯро ба қатори ҷинояткорон дароварданд“*. Ин гуфтаҳо дар бораи Ман бояд ичро шаванд, зоро ҳамаи он ҷизе, ки дар ҳаққи Ман на-вишта шудааст, ичро мешавад». ³⁸ Онҳо гуфтанд: «Худовандо! Ана дар ин ҷо ду шамшер ҳаст». Вай ҷавоб дод: «Бас кунед!»

Дуои Исо дар қӯҳи Зайтун

³⁹ Исо аз шаҳр баромада, чун ҳарвақта ба қӯҳи Зайтун равона шуд. Шогирдон низ аз ақиби ӯ рафтанд. ⁴⁰ Ба он ҷо расида, Исо ба онҳо гуфт: «Дуо кунед, то ки ба васваса наафтед». ⁴¹ Ҳудаш бошад, ба масофаи партофтани сангэ аз онҳо дур шуд ва ба зону истода дуо кард:

⁴² «Эй Падар! Илтимос мекунам, ин косаи азобро аз сари Ман дур кун. Аммо бигзор на хости Ман, балки хости Ту ичро шавад!» ⁴³ Аз осмон фариштае зоҳир шуд ва ба ӯ қувват баҳшид. ⁴⁴ Исо аз дарду сӯзиши зиёд бо ҷидду ҷаҳди бештаре

* 22:37 Ишаъё 53:12

дую мекард ва арақи баданаш аз Ү мисли қатраҳои хун ба замин мечакид.⁴⁵ Баъд аз дую Исо бархеста, ба назди шогирдон баргашта дид, ки онҳо аз ғаму ғусса бемадор шуда хобидаанд.⁴⁶ Пас, ба онҳо гуфт: «Чаро хоб рафтаед? Бархеста дую кунед, то ки ба васваса наафтед».

Дастгир шудани Исо

⁴⁷ Ҳанӯз Ӯ суханашро тамом накарда, тӯдаи одамон пайдо шуд ва пешопеши онҳо ҳамоне меомад ки Яхудо ном дошту яке аз он дувоздаҳ шогирд буд. Вай ба Исо, наздик шуд, то ки Ӯро бибӯсад.⁴⁸ Исо ба вай гуфт: «Яхудо, магар бо ин бӯсаат Писари Одамизодро таслим мекунӣ?»⁴⁹ Пас шогирдоне, ки дар гирди Исо истода буданд, оқибати корро пай бурда гуфтанд: «Хоча! Бо шамшер бизанем?»⁵⁰ Ва яке аз онҳо ба ғуломи саркоҳин ҳамла оварду гӯши росташро бурида партофт.⁵¹ «Бас кунед, бас!» – гуфт Исо ва ба гӯши ғулом даст расонда, ӽро шифо дод.⁵² Баъд ба коҳинони калон, сардорони посбонони маъбади Худо ва пирони қавм, ки барои дастгир намудани Ӯ омада буданд, гуфт: «Ба фикри шумо Ман ягон роҳзан ҳастам, ки бо қалтаку шамшерҳо омадаед?»⁵³ Ҳар рӯз ҳамроҳатон дар маъбади Худо будам ва шумо ба Ман даст боло намекардед. Аммо холо вақти шумо ва вақти ҳукмронии торикий расидааст».

⁵⁴ Онҳо Исоро дастгир намуда, ба хонаи саркоҳин бурданд. Петрус дар масофаи каме дурттар аз пушташон омад.

Исоро инкор кардани Петрус

⁵⁵ Дар мобайни ҳавлӣ оташ даргиронданд ва одамон гирди он якҷоя нишастанд. Петрус ҳам бо онҳо нишааст.⁵⁶ Канизаке ӽро дар рӯшноии оташ дида, бодиқкат ба ӯ нигоҳ кард ва гуфт: «Ин одам ҳам бо Исо буд!»⁵⁷ Вале Петрус инкор карда гуфт: «Эй ҳоҳар! Ман ӽро намешиносам».⁵⁸ Баъд аз чанд муддат як одами дигар вайро дида, гуфт: «Ту ҳам яке аз онҳо ҳастӣ». «Не ако, нестам!» – гуфт Петрус.⁵⁹ Тахминан як соат гузашту боз як нафар бо боварии комил гуфт: «Аниқ ин кас ҳам бо Исо буд,

чунки ў низ чалилӣ аст». ⁶⁰ «Гӯш кун, ман намедонам, ту чихо гуфта истодай», – гуфт Петрус. Ҳамон лаҳза вакте ки инро ме-гуфт, хурӯс ҷеф зад. ⁶¹Худованд Исо ба Петрус рӯй оварда нигоҳ кард ва сухани Ӯ ба хотири Петрус омад. Ӯ гуфта буд, ки худи ҳамин рӯз, пеш аз ҷеф задани хурӯс, вай се бор Исоро инкор мекунад. ⁶²Петрус аз ҳавлӣ берун баромада, зор-зор гиря кард.

Дар назди шӯрои пирон

⁶³ Одамоне, ки Исоро дастгир намуда буданд, Ӯро масхара карда мезаданд. ⁶⁴Чашмонашро баста, аз Ӯ мепурсиданд: «Агар пайғамбар бошӣ, канӣ, гӯй, ки Туро кӣ зад?» ⁶⁵Ва Ӯро бисёр ҳақорат мекарданд.

⁶⁶ Вакте ки рӯз шуд, ҷамоате аз пиرونни қавм, коҳинони қалон ва устодони шариат ҳамроҳ шуда, Исоро ба шӯрои пирон оварданд.

⁶⁷ Онҳо гуфтанд: «Бигӯ, ки оё Ту Таъйиншудаи Худо ҳастӣ?» Исо гуфт: «Агар гӯям, бовар намекунед ⁶⁸ва агар Ҳудам савол дихам, ҷавоб намегардонед. ⁶⁹ Вале минбаъд Писари Одамизод аз дasti рости Ҳудои Пуркудрат ҳоҳад нишааст*». ⁷⁰ Онҳо ҳамаашон гуфтанд: «Пас, Ту-ҷӣ, Писари Ҳудо ҳастӣ?» Ӯ ҷавоб дод: «Шумо ҳудатон мегӯед, ки Ман ҳастам». ⁷¹ Пас, онҳо гуфтанд: «Боз ҷӣ далеле ба мо лозим аст? Ҳуди мо ҳама чизро аз забони Ӯ шунидем!»

Дар назди Пилотус

23 ¹ Баъд тамоми шӯро аз ҷой барҳеста, Исоро ба назди ҳоким Пилотус бурданд ² ва ба айбдор кардани Ӯ шурӯй намуда, гуфтанд: «Мо аниқ кардем, ки ин одам мардуми моро аз роҳ мезанад. Вай ба шоҳаншоҳ супоридани андозро манъ мекунад ва ҳатто Ҳудро Масех ва Подшоҳ меномад». ³ Пилотус аз Ӯ пурсид: «Магар Ту Шоҳи Яхудиён ҳастӣ?» Исо ба вай ҷавоб дод: «Ту ҳудат ҳамин тавр мегӯйӣ». ⁴ Пилотус ба

* ^{22:69} Забур 109:1

кохинони калон ва мардум гуфт: «Ман дар Ӯ хеч айб наёфтам». ⁵ Вале онҳо дар гапи худ истода мегуфтанд: «Ӯ бо таълимоташ тамоми мардуми Яхудияро ба шӯр меандозад. Аз Ҷалил сар карда то ин чо омад».

⁶ Пилотус инро шунида пурсид: «Ин одам аз Ҷалил аст?» ⁷ Ва чун фаҳмид, ки Исо аз вилояте будааст, ки дар зери ҳукмронии Ҳиродус аст, Ӯро ба назди Ҳиродус фиристод. Ҳуди Ҳиродус ҳамон вақт дар Уршалим буд.

Дар назди Ҳиродус

⁸ Ҳиродус Исоро дида, бисёр хурсанд шуд, зеро кайҳо боз Ӯро дидан меҳост ва азбаски дар борааш бисёр чизҳоро шунида буд, умед дошт, ки ягон мұғызы Исо мебинад. ⁹ Вай ба Исо саволҳои бисёре дод, вале Ӯ хеч ҷавобе намедод. ¹⁰ Кохинони калон ва устодони шариат бошанд, дар он чо истода бо шиддати ҳашму ғазаб Ӯро айбдор менамуданд. ¹¹ Ҳиродус ҳамроҳи сарбозонаш Исоро таҳқир ва масхара кард. Баъд ба Ӯ ҷомаи шоҳона пўшонда, боз ба назди Пилотус фиристод.

¹² Гарчанде пештар Ҳиродус ва Пилотус бо яқдигар душман буданд, аз ҳамон рӯз сар карда бо ҳам дўст шуданд.

Ба марг маҳқум шудани Исо

¹³ Пилотус кохинони калон, роҳбарон ва мардумро даъват карда, ¹⁴ ба онҳо гуфт: «Шумо ин одамро ҳамчун вайронкунандай ҳалқ ба назди ман овардед. Ман дар ҳузури шумо ба Вай савол дода фаҳмидам, ки ин одам дар ягон ҷинояте, ки шумо Ӯро гунахкор мекунед, айбдор нест. ¹⁵ Ҳиродус ҳам дар Ӯ ягон айбе наёфта, Ӯро боз ба назди мо фиристод. Пас ин одам хеч коре накардааст, ки сазовори марг бошад. ¹⁶⁻¹⁷ Ман фармон медиҳам, ки Ӯро қамчинкорӣ кунанд ва баъд озод мекунам». ¹⁸ Ҳамин вақт ҳама бо як овоз дод заданд: «Қатл кунед Ӯро! Барои мо Барабборо озод кунед!» ¹⁹ Бараббо одаме буд, ки аз барои бардоштани шӯриш дар шаҳр ва одамкушӣ ба ҳабс партофта шуда буд. ²⁰ Пилотус, ки Исо озод кардан меҳост, боз

ба онҳо сухан гуфт. ²¹ Вале онҳо дод мезаданд: «Ўро ба салиб мекўб кунед! Мехкўб кунед!» ²² Пилотус бори сеюм ҳам ба онҳо гуфт: «Чаро? Охир Ў чй бадие кардааст? Ман дар Ў ҳеч айбе наёфтам, ки сазовори марг бошад. Ман Ўро қамчинкорӣ карда озод менамоям». ²³ Вале онҳо беист, бо тамоми овоз дод мезаданду талаб мекарданд, ки Исо ба салиб мекўб карда шавад. Онҳо бо доду фарёди худ гапашонро гузаронданд ²⁴ ва Пилотус ҳамон ҳукмеро баровард, ки онҳо талаб мекарданд. ²⁵ Мувофиқи ҳоҳиши онҳо вай шахсеро, ки барои шӯриш ва одамкушӣ ба ҳабс партофта шуда буд, озод кард. Исоро бошад, ба ихтиёри онҳо супорид.

Ба салиб мекўб шудани Исо

²⁶ Сарбозон Исоро барои ба қатл расондан мебурданд. Он goх Шимъун ном марде, ки аз деҳаи Қайравон буд, аз деҳа омада истода буд. Сарбозон Шимъунро боздошта, ба китфаш салибро бор карданд, ки аз ақиби Исо бардошта барад.

²⁷ Аз ақиби Исо одамони бешуморе мерафтанд ва дар байни онҳо заноне буданд, ки барои Ў зор-зор мегиристанд.

²⁸ Исо ба онҳо рӯ оварда, гуфт: «Эй занҳои Уршалим, ба ҳоли Ман гиря накунед! Ба ҳоли худ ва фарзандонатон гиря кунед.

²⁹ Зеро рӯзҳое меоянд, ки одамон чунин мегӯянд: „Хушбахтанд занҳое, ки нозой ҳастанд, таваллуд накардаанд ва фарзанд намакондаанд“. ³⁰ Он вақт одамон ба қӯҳҳо ҳоҳанд гуфт: „Ба сари мо биафтед!“ ва ба теппаҳо ҳоҳанд гуфт: „Моро пӯшонед!“*

³¹ Агар бо Ман, ки мисли дарахти сабз ҳастам, чунин рафтор кунанд, аҳволи онҳое, ки мисли дарахти хушк ҳастанд, чӣ мешуда бошад?»

³² Ҳамроҳи Исо боз ду чинояткорро ба қатл мебурданд. ³³ Чун ба чое, ки «Косахонаи Сар» ном дорад, расиданд, Исоро ба салиб мекўб карданд. Он чинояткоронро низ, якеро аз тарафи рост ва дигареро аз тарафи чапи Ў ба салибҳо мекўб карданд.

* 23:30 Ҳушаъ 10:8

³⁴ Исо гуфт: «Эй Падар! Онхоро бубахш, зеро намедонанд, ки чӣ кор мекунанд!» Сипас, сарбозон барои таҳсим кардани либоси Исо қуръа партофтанд. ³⁵ Мардум рост истода, тамошо мекарданд. Роҳбарони ҳалқ бошанд, ба ҳоли Исо хандидда мегуфтанд: «Дигаронро начот медод, қанӣ, агар Масех ва Интихобшудаи Худо бошад, Худро начот дихад!» ³⁶ Сарбозон низ Ӯро масхара менамуданд. Онҳо ба Исо наздик шуда, ба Ӯ сирко дароз карданд ва ³⁷ гуфтанд: «Агар Ту Шоҳи Яҳудиён бошиӣ, Худатро начот дех!» ³⁸ Ба лавҳае, ки болотар аз сари Исо зада шуда буд, чунин навиштанд: «Ин Шоҳи Яҳудиён аст».

Имон овардани чинояткор

³⁹ Яке аз чинояткорони меҳкӯбшуда ба Исо таъна зада, мегуфт: «Магар Ту Масех нестӣ? Пас ҳам Худату ҳам моро начот дех!»

⁴⁰ Вале дуюмин дар ҷавоб ӯро сарзаниш карда, гуфт: «Магар аз Худо наметарсӣ? Охир, мо ҳам ба марг маҳкум шудаам. ⁴¹ Вале ҷазои мо аз рӯйи адолат аст, зеро он чиро сазовор будем, ҳамонро гирифтем. Вай бошад, ҳеч кори баде накардааст».

⁴² Баъд ӯ гуфт: «Исо, илтимос, вакте ки дар таҳти Подшоҳият мешинӣ, маро ба ёдат биёр». ⁴³ Исо ба ӯ ҷавоб дод: «Ба ростӣ ба ту мегӯям, ки худи ҳамин рӯз бо Ман дар биҳишт мешавӣ».

Марғи Исо

⁴⁴ Қариби нисфириӯзӣ буд, ки тамоми рӯйи заминро торикӣ фаро гирифт ва то соати се давом ёфт. ⁴⁵ Офтоб рӯшной намекард ва ҳамин вакт пардае, ки ҷойи мукаддастарини маъбади Худоро чудо мекард, дарида, ду пора шуд.

⁴⁶ Исо бо овози баланд нидо кард: «Эй Падар! Рӯхи Худро ба дasti Ту месупорам!»* Инро гуфта, ҷон дод.

⁴⁷ Яке аз сардорони лашкар ин ҳодисаро дид, Худоро ҳамду сано хонд ва гуфт: «Дар ҳақиқат ин мард бегуноҳ буд». ⁴⁸ Тамоми мардуме, ки ба тамошои ин ҳодиса ҷамъ омада буданд, инро

* 23:46 Забур 30:6

диди, аз ғам мушт бар қафаси сина мезаданду ба хонаҳояшон бармегаштанд. ⁴⁹ Вале ҳамаи онхое, ки Исоро пештар мешинохтанд ва занхое, ки бо ӯз Ҷалил омада буданд, аз дур истода тамоми воқеаҳоро тамошо мекардан.

Дафни Исо

⁵⁰⁻⁵¹ Юсуф ном марди хубу некукор аз шахри Ромои яхуднишин буд. Ӯ фаро расидани Подшохии Худоро интизорӣ мекашид ва бо вучуди аъзои шӯрои пирон буданаш, бо кору қарори баровардаи шӯро розӣ набуд.

⁵² Юсуф пеши Пилотус рафта, часади Исоро талаб кард. ⁵³ Ӯ онро аз салиб пойин фароварда, ба матои сүф печонду ба қабре, ки дар ғоре сохта шуда буд, гузошт. То ҳол ба он қабр касеро нагузошта буданд.

⁵⁴ Рӯзи шанбе, яъне рӯзи истироҳат наздик буду мардум ба он тайёрӣ медиданд. ⁵⁵ Занхое, ки бо Исо аз Ҷалил омада буданд, аз ақиби Юсуф рафта, ҳам қабр ва ҳам тарзи гӯронда шудани часади Исоро диданд. ⁵⁶ Баъд онҳо ба хонаҳояшон баргашта, равғанҳои хушбӯй ва молиданиҳоро тайёр намуданд.

Дар рӯзи шанбе онҳо мувофиқи қонуни шариат дам гирифтанд.

Зинда шудани Исо

24 ¹Рӯзи якшанбе, сахарии барвақт занҳо атрҳои хушбӯй-ро гирифта, ба сӯи қабр равона шуданд. ² Вале омада диданд, ки сангиги даҳани қабр ба як тараф ғелонда шудааст. ³ Онҳо ба дарун даромада, часади Худованд Исоро наёфтанд. ⁴ Занҳо ҳайрон шуда меистоданд, ки баногоҳ дар пеши назарашон ду кас пайдо шуданд, ки дар тан либосҳои дураҳшон доштанд. ⁵ Занҳо аз тарс худро рӯй ба замин партофтанд, вале он ду нафар ба онҳо гуфтанд: «Чаро зиндаро дар байнин мурдаҳо мечӯед? ⁶ Ӯ зинда шуд ва дар ин ҷо нест. Ба ёд оред, ки вакти дар Ҷалил буданаш Ӯ ба шумо чӣ гуфта буд? ⁷ Ӯ гуфта буд, ки Писари Одамизод бояд ба дasti гунаҳкорон супорида

шавад ва онҳо бояд Ӯро ба салиб меҳкӯб кунанд, vale дар рӯзи сеюм Ӯ бояд зинда гардад». ⁸ Ва занҳо суханони Исоро ба хотир оварданд. ⁹ Сипас, аз сари қабр баргашта, ҳамаи инро ба ёздаҳ шогирд ва ҳамаи дигарон нақл намуданд. ¹⁰ Ин воқеаро ба фиристодагон Марями Мачдалия, Юханна, Марями модари Яъқуб ва занҳои дигар нақл карданд. ¹¹ Вале суханони онҳо ба назари фиристодагон ҳамчун сафсата намуд ва онҳо ба гапи занҳо бовар накарданд. ¹² Петрус бошад, ҳамон замон ба сӯи қабр давида, ба даруни он нигоҳ кард, лекин танҳо қағани холиро диду аз ин ҳодиса ҳайрон шуда, ба хона баргашт.

Исо ба ду пайраваш аён мешавад

¹³Худи ҳамон рӯз ду нафар аз пайравони Исо ба Аммоус ном дехае равона буданд, ки тақрибан дувоздаҳ километр аз Уршалим дур буд. ¹⁴Роҳравон бо яқдигар дар бораи ҳамаи ин воқеаҳо гуфтугӯ мекарданд. ¹⁵Ҳангоми гуфтугӯю муҳокимаашон Худи Исо ба онҳо наздик шуда, ҳамроҳашон равона шуд. ¹⁶Онҳо Исоро мединанду лекин намешинохтанд. ¹⁷Пас, Ӯ ба сухан даромада, аз онҳо пурсид: «Шумо роҳравон чиро муҳокима мекунед?» Онҳо, ки чехраҳои ғамгин доштанд, бозистоданд ¹⁸ва якеашон, ки Клеупос ном дошт, ба саволи Исо бо савол ҷавоб дод: «Дар ин рӯзҳо дар Уршалим чанд воқеа рӯй дод. Аз афташ ту ягона мусофирие ҳастӣ, ки аз ин воқеаҳо ҳабар надорӣ». ¹⁹Исо пурсид: «Аз кадом воқеаҳо?» Онҳо гуфтанд: «Аз воқеаҳое, ки бо Исоли Носирӣ рӯй дод. Ӯ дар пеши Ҳудову тамоми мардум пайғамбари дар гуфттору кирдор тавону буд. ²⁰Вале коҳинони калон ва роҳбарони мо Ӯро ба дasti Пилотус супориданд, то ба марг маҳкум намоянд ва Ӯро ба салиб меҳкӯб карданд. ²¹Мо бошем, умед доштем, ки Ӯ Истроилро озод мекунад. Аммо имрӯз се рӯз мешавад, ки ин воқеа рӯй дод ²²ва ҳоло занҳое, ки ҳамроҳи мо буданд, моро ҳайрон карданд. Онҳо сахарии барвакт ба сари қабр рафта, ²³часади Исоро наёфтанд. Сипас, баргашта, арз намуданд, ки ба онҳо фариштагон зохир шуда гуфтанд, ки Ӯ зинда аст. ²⁴Чанд нафар аз ҳамроҳони мо

ба сари қабр рафта, ҳама чизро ҳамон тавре ки занҳо гуфта буданд, дарёфтанд, vale Худи Исоро надиданд». ²⁵ Исо ба он ду нафар гуфт: «Эй нодонон! Шумо бо душворй ба гуфтахой пайғамбарон имон меоваред! ²⁶ Масехи Худо пеш аз соҳиби тамоми шухрату ҷалолаш шудан бояд ҳамаи ин азобро аз сар мегузаронд». ²⁷ Он гоҳ Ӯ аз навиштаҳои Мусо ва ҳамаи пайғамбарон сар карда, ҳар як ҷои навиштаҷотро, ки дар бораи Ӯ гуфта буд, ба онҳо фаҳмонд.

²⁸ Вакте он ду нафар ба дехаи Аммоус наздик шуданд, Исо ҷунин вонамуд кард, ки роҳашро давом додан меҳоҳад. ²⁹ Вале онҳо Ӯро бисёр ҳоҳиш карда, гуфтанд: «Бо мо бимон. Рӯз ба оҳир расида истодаасту шом наздик аст». Исо ба ҳона даромада, бо он ду нафар монд. ³⁰ Ӯ бо онҳо дар сари дастархон нишаста, нонро ба даст гирифт ва дуoi шукронга карду онро пора карда ба он ду нафар дод. ³¹ Ҳамин вакт гӯё пардае аз ҷашмони он ду нафар бардошта шуд ва онҳо Исоро шинохтанд, vale Ӯ аз назари онҳо нопадид гашт. ³² Онҳо ба яқдигар мегуфтанд: «Вакте ки Ӯ дар роҳ бо мо сӯҳбат мекарду маъни навиштаҷотро мекушод, диламон аз ҳаяҷон метапид!»

³³ Онҳо зуд аз ҷои барҳеста, ба Уршалим баргаштанду он ёздаҳ фиристода ва пайравони дигари Исоро ёфтанд, ки бо ҳам ҷамъ омада буданд. ³⁴ Фиристодагон ва пайравон мегуфтанд: «Дар ҳақиқат Ҳудованд Исо зинда шуд! Вай ба Шимъун зоҳир гардидааст». ³⁵ Баъд он ду нафар низ ба ҷамъшудагон нақл карданд, ки дар роҳ ҷӣ воеа рӯй дод ва ҷӣ хел онҳо Исоро дар вакти нон шикастанаш шинохтанд.

Ба шогирдон аён шудани Исо

³⁶ Вакте ки шогирдон дар ин бора нақл мекарданд, Худи Исо дар миёни онҳо пайдо шуда, гуфт: «Сулҳу осоиш бар шумо бод!» ³⁷ Онҳо ба тарсу ҳарос афтода, фикр мекарданд, ки арвоҳро мебинанд. ³⁸ Ӯ аз онҳо пурсид: «Чаро ин қадар метарсед ва барои ҷӣ дар дилатон шубҳае пайдо шуд? ³⁹ Ба дастонам ва пойҳоям нигоҳ кунед, ин Ман ҳастам. Ба Ман даст расонда

бинед, ки Ман чисму устухон дорам, vale арвоҳ ин чизхоро надорад». ⁴⁰Инро гуфта, дастону пойҳои Худро ба онҳо нишон дод. ⁴¹Онҳо аз хурсандӣ ҳеч бовар карда наметавонистанду хеле ҳайрон буданд. Он гоҳ ӯаз онҳо пурсид: «Шумо дар ин чо ягон чизи хӯрданӣ доред?» ⁴²Онҳо ба Исо як бурда моҳии пухтаро доданд. ⁴³Вай моҳиро гирифта, дар пеши назари онҳо ҳӯрд. ⁴⁴Баъд ба онҳо гуфт: «Суханҳое, ки ҳанӯз дар вақти бо шумо буданам ба шумо мегуфтам, чунин маъно доранд: ҳамаи он чизе, ки нисбати Ман дар шариати Мусо, гуфтаҳои пайғамбарон ва дар китоби Забур навишта шудааст, бояд ичро шавад». ⁴⁵Он гоҳ Исо ақли онҳоро равшан соҳт, то ки маъни навиштаҷотро фаҳмида тавонанд.

⁴⁶Баъд ба онҳо гуфт: «Мувофиқи гуфтаҳои навиштаҷот Масеҳ бояд азоб кашад ва дар рӯзи сеюм зинда шавад. ⁴⁷Ҳамчунин, ба номи Масеҳ аз Уршалим сар карда ба ҳамаи ҳалқҳо эълон карда мешавад, ки агар тавба карда аз гуноҳҳояшон даст кашанд, гуноҳҳояшон баҳшида мешавад. ⁴⁸Шумо шоҳидони ҳамаи ин воқеаҳо ҳастед. ⁴⁹Ман ба шумо Ҳамонеро, ки Падарам ваъда кардааст, мефиристам. Инак, шумо то вақти аз осмон қувват гирифтаниaton дар Уршалим бимонед».

Ба осмон бурда шудани Исо

⁵⁰Исо шогирдонро берун аз шаҳр бароварда, ҳамроҳашон то худи Байтанё рафт ва дастонашро боло бардошта, онҳоро баракат дод. ⁵¹Вақте ки баракат медод, аз онҳо чудо шуда, ба осмон бурда шуд ⁵²ва онҳо ба ӯ сачда намуда, бо шодии бепоён ба Уршалим баргаштанд. ⁵³Сипас, ҳамеша дар ҳавлии маъбади Худо буда, Худоро ҳамду сано меҳонданд.

ХУШХАБАРИ ЮҲАННО

Пешгуфтор

Ин китоб тақрибан дар солҳои 90–95-уми асри якум навишта шудааст. Муаллифи он Юҳанно мебошад. Ӯ худро шогирди дўстдоштаи Исо (13:23) номида, бо суханони «Ин ҳамон шогирдест, ки ҳамаи инро навиштааст ва дар бораи ин чизҳо шаҳодат медиҳад» (21:24) муаллифи китоб будани худро маълум кардааст. Юҳанно мисли Матто Исои Масехро дар ҳама ҷо ҳамроҳӣ мекард ва шоҳиди тамоми хизмат ва муъчизаҳои Исо буд.

Дар китоб дар бораи хизматгузории Исо дар Яхудо ва Уршалим, ки дар се Хушҳабари дигар вучуд надоранд, нақл карда мешавад. Зиёда аз ин дар бораи шахсияти Ӯ пурратар навишта шудааст.

Юҳанно Исоро асосан аз ҷиҳати табииати илоҳии Ӯ тасвир кардааст. Зеро дар замоне, ки дар бораи Исои Масех ҳар гуна таълимоти хато пайдо шуда буданд, муаллиф дар пеши худ мақсад гузоштаст, ки бо навиштани ин Хушҳабар ба имондорон, дар бораи Исои Масех дониши ҳақиқӣ ва мустаҳкам дихад, то онҳо донанд, ки дар асл Ӯ Қӣ аст ва чӣ гуна хислатҳо дорад. Бинобар ин муаллиф накли худро аз он сар мекунад, ки Исои Масех Қаломи абадии Худо аст. Ҳамчунин илоҳияти Исо аз шаҳодатҳои Яхёи Таъмидиҳондаю шогирдони Масех ва ҳатто аз суханони душманони Худаш маълум мегардад. Дар давоми

нақли воқеаҳо муаллиф диққати хонандаро ба суханони Худи Ӯ ҷалб мекунад: «Ману Падарам як ҳастем» (10:30).

Муаллиф максади навишта шудани ин китобро чунин шарҳ медиҳад: «...Вале ҳамаи ин барои он навишта шудааст, ки шумо ба Масех, яъне Таъйиншуда ва Писари Худо будани Исо имон оваред ва ба воситай қудрати номи Ӯ ҳаёти абадӣ ёбед» (20:31).

Юҳанно баъзе воқеаҳоро аз ҳаёти Исо мисол оварда, меҳру муҳаббат ва ғамхории Ӯро ба одамон нишон медиҳад: Исо ба зани сомарӣ оби ҳаётбахш пешниҳод кард, занеро, ки бо айби зино дастгир шуда буд, аз дасти бадҳоҳонаш ҳалос намуд ва Эльозорро зинда кард.

Ҳамчунин, дар ин китоб Юҳанно аҳамияти файзи Худоро барои начоти ҳар як одам ба таври маҳсус таъкид намудааст. Аз сұхбати Исои Масех бо Никодимус, роҳбари рӯҳонӣ мо мефаҳмем, ки начотро бо сабъо қӯшиши худамон ба даст оварда наметавонем. Он ба мо аз рӯйи файзе, ки дар Исои Масех аст, ба воситай имон овардан ба Ӯ, ҳамчун тухфа дода мешавад: «Зеро Худо ҷаҳонро чунон дӯст дошт, ки Писари Ягонаи Худро дод, то ҳар кӣ ба Ӯ имон оварад, намирад, балки ҳаёти абадӣ дошта бошад» (3:16).

Каломи ҳаёт

1 ¹Дар ибтидо Калом буд ва Калом бо Худо буд ва Калом Худо буд. ²Вай дар аввал бо Худо буд ³ва ҳама чиз ба воситай Калом оғарида шуд ва бе Ӯ ягон чизи оғаридашуда пайдо нашуд. ⁴Дар Калом ҳаёт буд ва ин ҳаёт барои одамон нур буд.

⁵Нур дар торикий медураҳшад ва торикий онро фаро гирифта наметавонист.

⁶ Марде бо номи Яҳё аз тарафи Худо фиристода шуда буд, ⁷ки дар бораи нур шаҳодат дихад ва ҳама ба воситай Яҳё имон оваранд. ⁸Яҳё худ нур набуд, вале барои он омад, ки дар бораи нур шаҳодат дихад. ⁹Он нури ҳақиқие, ки ба ҳамаи одамон равшанӣ медиҳад, ба ҷаҳон омада истода буд.

¹⁰ Ү ба чахоне, ки ба воситааш офарида шудааст, омада буд, лекин чахон Үро нашинохт. ¹¹ Вай ба назди халқи Худ омад, vale онҳо Үро қабул накарданд. ¹² Аммо ба касоне, ки Үро қабул карданду ба Ү имон оварданд, ҳак дод, ки фарзандони Худо шаванд. ¹³ Онҳо на ба таври табий, на аз рӯйи хоҳиши чисм ва на аз рӯйи хоҳиши мард, балқи аз Худо таваллуд ёфтаанд.

¹⁴ Инак, Калом одам шуд ва Ү дар миёни мо пур аз файзу меҳрубонӣ ва ростӣ зиндагӣ мекард. Мо он бузургиро, ки Падар ба Писари Ягонаи Худ додааст, дидаем. ¹⁵ Яҳё дар бораи Ү шаҳодат доду бо овози баланд гуфт: «Ү хамон Шахсест, ки дар борааш гуфта будам, ки баъд аз ман Шахси бузургтаре меояд, чунки Ү пеш аз ман вучуд дошт».

¹⁶ Аз пуррагии Ү мо файзу меҳрубонии фаровон ёфтаем. ¹⁷ Худо шариатро ба воситай Мусо додааст, vale файзу меҳрубонӣ ва ростӣ ба воситай Исои Масех омад. ¹⁸ Худоро ҳеч гоҳ касе надидааст. Үро фақат Писари яккаву ягона, ки хамеша бо Падар аст, барои мо ошкор кардааст.

Шаҳодати Яҳёи Таъмиддиханда

¹⁹ Шаҳодати Яҳё чунин буд. Роҳбарони яҳудӣ аз Уршалим ба назди Яҳё чанд нафар коҳинон ва левизодагонро фиристоданд, то ки аз ӯ дар бораи кӣ буданаш бипурсанд. ²⁰ Яҳё аз ҷавоб рӯ нагардонда, ошкоро эълон кард: «Ман Масех, яъне Таъйиншудаи Худо нестам». ²¹ Онҳо боз пурсиданд: «Пас ту кистӣ? Оё Илёс пайғамбарӣ?» «Не», – ҷавоб дод ӯ. «Ё ҳамон пайғамбарӣ, ки мунтазираш ҳастем?» «Не», – гуфт ӯ. ²² Онҳо пурсиши худро давом доданд: «Охир ту кистӣ? Мо бояд ба касоне, ки моро фиристодаанд, ҷавоб дихем. Тудар бораи худ чӣ мегӯйӣ?» ²³ Яҳё бо суханоне, ки Ишаъё пайғамбар гуфта буд, ҷавоб дод: «Ман касе ҳастам, ки

„дар биёбон фарёд зада, мегӯяд:

«Барои омадани Худованд роҳро рост намоед!»“»*

* 1:23 Ишаъё 40:3

²⁴ Аз тарафи равияи фарисиён низ фиристодашудагоне буданд, ²⁵ ки аз ӯ пурсиданд: «Модоме ки ту на Масех, на Илёс ва на хамон пайғамбаре ҳастӣ, ки интизораш ҳастем, пас чаро мардумро таъмид медиҳӣ?» ²⁶ Яхё ҷавоб дод: «Ман фақат ҳамчун рамзи шустани гуноҳҳо бо об таъмид медиҳам, вале дар байни шумо Шахсе ҳаст, ки шумо намешиносад. ²⁷ Ӯ Ҳамонест, ки баъд аз ман меояд, лекин ман ҳатто лоик нестам, ки банди пойафзорашро қушоям». ²⁸ Ҳамаи ин воеа дар дехай Байтаниё, дар соҳили дигари дарёи Урдун рӯй дод. Яхё одатан мардумро дар он ҷо таъмид медод.

Барраи Худо

²⁹ Рӯзи дигар Яхё ба наздаш омада истодани Исоро дида гуфт: «Ана ин аст Барраи Худо, ки гуноҳи ҷаҳонро аз байн мебарад! ³⁰ Ӯ хамон Шахсест, ки дар борааш гуфта будам: „Баъд аз ман Шахси бузургтаре меояд, чунки Ӯ пеш аз ман вучуд дошт“. ³¹ Ман Ӯро намешиноҳтам, вале барои ҳамин омада, бо об таъмид додам, ки Ӯ барои мардуми Исроил маълум гардад». ³² Баъд, шаҳодат дода, гуфт: «Ман дидам, ки Рӯҳулкудс, яъне Рӯҳи Худо, монанди қабӯтар бар болои Ӯ аз осмон фаромада истод. ³³ Ман Ӯро намешиноҳтам, вале Худо, ки маро барои бо об таъмид додан фиристод, ба ман гуфта буд: „Вакте Шахсеро мебинӣ, ки Рӯҳ бар болои Ӯ фаромада меистад, бидон, Вай хамон Шахсест, ки бо Рӯҳулкудс таъмид медиҳад“. ³⁴ Ман инро дидам ва шаҳодат медиҳам, ки Ӯ Писари Худост».

Шогирдони аввалини Исо

³⁵ Рӯзи дигар Яхё бо ду нафар шогирди худ боз дар ҳамон ҷо меистод ³⁶ ва Исоро, ки аз роҳ гузашта истода буд, дида гуфт: «Бубинед! Ана Ӯ Барраи Худо аст!» ³⁷ Он ду шогирд суханонашро шунида, аз паси Исо равона шуданд. ³⁸ Вакте Исо ба ақибаш нигоҳ карда дид, ки онҳо аз паси Ӯ меоянд, ба онҳо гуфт: «Шумо чӣ меҳоҳед?» Онҳо дар ҷавоб пурсиданд: «Раббӣ!

Ту дар кучо зиндагӣ мекунӣ?» (Маъни калимаи «Раббӣ» устод аст). ³⁹ Ӯ гуфт: «Биёд ва бубинед».

Вакте ки онҳо бо Исо рафта, диданд, ки Ӯ дар кучо зиндагӣ мекунад, соат қариби чори бегоҳ буд ва онҳо ҳамон рӯз ҳамроҳи Ӯ монданд.

⁴⁰ Яке аз он ду нафар, ки суханони Яҳёро шунида, аз паси Исо равона шуд, Андриёс, бародари Шимъуни Петрус буд. ⁴¹ Ӯ аввал бародари худ Шимъунро ёфта, ба вай гуфт: «Мо Масехро ёфтем» ⁴² Андриёс Шимъуни Петрустро ба назди Исо овард. Исо бодикқат ба ӯ нигоҳ карда, гуфт: «Ту Шимъун, писари Юханно ҳастӣ. Аммо, аз ин пас, Кифо номида мешавӣ» (маъни калимаи «Петрус» аз забони юнонӣ ва «Кифо» аз забони ибриён санг аст).

⁴³ Рӯзи дигар Исо хост, ки ба Чалил биравад. Ӯ Филиппусро ёфта, гуфт, ки аз пасаш биёяд. ⁴⁴ Филиппус ҳам монанди Андриёс ва Петрус аз шаҳри Байтсайдо буд. ⁴⁵ Филиппус дар навбати худ Натаноилро ёфта, ба ӯ гуфт: «Мо ҳамон Шахсеро ёфтем, ки Мусо дар Таврот ва пайғамбарон дар борааш навишта буданд! Ин Исо, писари Юсуф, аз шаҳри Носира аст». ⁴⁶ «Аз Носира? Магар аз Носира чизи хубе баромада мегавонад?» – гуфт Натаноил. Филиппус ҷавоб дод: «Рафтем ва ҳудат мебинӣ».

⁴⁷ Исо Натаноили ба наздаш омадаистодаро дид, дар бораи ӯ гуфт: «Ана ин исроилии ҳақиқӣ аст, ки дар дил макре надо-рад». ⁴⁸ «Ту маро аз кучо мешиносӣ?» – пурсид Натаноил. Исо ба ӯ ҷавоб дод: «Ҳанӯз пеш аз он ки Филиппус туро даъват кунад, Ман туро дар зери дарахти анҷир дидам». ⁴⁹ Натаноил гуфт: «Эй Устод, Ту Писари Худо ва Подшоҳи Исроил ҳастӣ!» ⁵⁰ Исо ҷавоб дод: «Магар ту барои он имон овардӣ, ки „туро дар зери дарахти анҷир дидам“ гуфтам? Ту корҳои аз ин ҳам бузургтарро мебинӣ». ⁵¹ Ба шумо сухани ҳақ ва ростро мегӯям, ки баъд аз ин шумо осмонро кушода ва ба пеши Писари Одамизод фуромадану боло баромадани фариштагони Худоро ҳоҳед дид».

Тӯй дар Қонои Ҷалил

2 ¹Баъд аз ду рӯз дар шахри Қонои Ҷалил тӯйи арӯсӣ буд ва модари Исо ҳам дар он ҷо буд. ²Исо низ бо шогирдони Худ ба тӯй даъват шуда буд. ³Вақте ки шароб тамом шуд, модари Исо ба Вай гуфт: «Инҳо шароб надоранд». ⁴Исо ба ӯ гуфт: «Ин ба Ману ту чӣ дахл дорад, модар?! Охир вакту соати Ман холо нарасидааст». ⁵Модари Ӯ ба хизматгорон гуфт: «Ҳар чизе, ки Вай ба шумо гӯяд, ичро кунед».

⁶Дар он ҷо шаш кӯзаи сангин барои об буд, ки аз рӯйи урфу одати яхудиён онро барои таҳорат кардан истифода мебурданд. Ҳар қадоми онҳо аз ҳафтод то яксаду даҳлитри об ғунҷоиш дошт. ⁷Исо ба хизматгорон гуфт: «Кӯзахоро аз об пур кунед». Хизматгорон онҳоро лабрез карданд. ⁸Баъд Ӯ гуфт: «Акнун аз он об гирифта, ба роҳбари тӯй баред» ва онҳо гирифта бурданд. ⁹Роҳбари тӯй аз кучо будани шаробро намедонист, танҳо хизматгороне, ки аз кӯза об гирифтанд, аз ин оғоҳ буданд. Роҳбари тӯй оби ба шароб табдилшударо ҷашида, домодро ба назди худ даъват карду ¹⁰ба ӯ гуфт: «Ҳар кас аввал шароби беҳтаринро оварда мегузорад ва баъд вақте ки меҳмонон бисёр менӯшанд, шароби арzonро мерарад, аммо ту шароби беҳтаринро то хол нигоҳ доштай».

¹¹Он чизе, ки Исо дар Қонои Ҷалил кард, муъчизаи аввалини Ӯ буд. Исо, ҳамин тавр, бузургии Худро нишон дод ва шогирдонаш ба Ӯ имон оварданд.

¹²Баъд аз он, Исо ба шахри Кафарнаҳум рафт. Модари Исо, бародарон ва шогирдонаш ҳам ҳамроҳи Ӯ буданд. Онҳо дар он ҷо якчанд рӯз монданд.

Пок кардани маъбади Ҳудо

¹³Рӯзи иди Начоти яхудиён наздик омад ва Исо ба Уршалим рафт. ¹⁴Ӯ дар ҳавлии маъбади Ҳудо шахсонеро дид, ки бо фурӯши барзагов, гӯсфанд ва кабӯтар машғул буданд. Пуливаз-қунандагон низ дар сари мизҳои худ нишаста буданд. ¹⁵Исо аз банд қамчин сохта, ҳамаи онҳоро бо барзагову гӯсфандонашон

аз маъбади Худо берун ронда, мизҳои пуливазкунандагонро чаппа кард ва пулҳояшонро ба замин пошид.¹⁶ Ба кабӯтарфу-рӯшон бошад, гуфт: «Инхоро аз ин чо дур кунед! Хонаи Падари Маро ба бозор табдил надиҳед!»

¹⁷ Шогирдони Ӯ ба ёд оварданد, ки дар навиштачот чунин гуфта шудааст: «Оташи рашк нисбат ба Хонаи Ту дар дилам аланга мезанад».*

¹⁸ Он гоҳ роҳбарони яхудӣ аз Ӯ пурсиданд: «Бо қадом аломат ҳақ будани ин рафторатро исбот мекунӣ?» ¹⁹ Исо дар ҷавоби онҳо гуфт: «Ин маъбади Худоро вайрон кунед ва Ман онро дар се рӯз аз нав барпо мекунам». ²⁰ «Ин маъбад дар давоми чилу шаш сол соҳта шудааст. Ту бошӣ, онро дар се рӯз аз нав барпо кардан меҳоҳӣ?!» – гуфтанд онҳо. ²¹ Аммо Ӯ «маъбади Худо» гуфта, бадани Худро дар назар дошт. ²² Аз ин рӯ, вакте ки Ӯ аз мурдагон зинда шуд, шогирдонаш ин суханони Ӯро ба хотир оварданд ва ба навиштачоту суханони Исо имон оварданд.

²³ Дар он рӯзҳои иди Начот, ки Исо дар Уршалим буд, мардуми бисёре муъчицаҳои Ӯро дида, ба Ӯ имон оварданд. ²⁴ Аммо Худи Исо ба ҳеч кас боварӣ надошт, чунки аз дили ҳамаи онҳо боҳабар буд. ²⁵ Бинобар ин, Ӯ муҳточи он набуд, ки касе ба Ӯ дар бораи одамон нақл кунад, чунки Ӯ Худ медонист, ки дар дили одам чӣ ҳаст.

Сўхбати Исо бо Никудимус

З¹ Дар байни роҳбарони яхудиён аз равияи фарисиён Никудимус ном марде буд. ² Ӯ шабона назди Исо омада, гуфт: «Устод, мо медонем, ки Ту аз тарафи Худо фиристода шудай. Зеро агар Худо бо касе набошад, ў чунин муъчицаҳоеро, ки Ту нишон медиҳӣ, ба амал оварда наметавонад». ³ Исо дар ҷавоб ба ў гуфт: «Ба ту сухани ҳақ ва ростро мегӯям, агар одам аз олами боло таваллуд наёбад, Подшохии Худоро дида наметавонад». ⁴ Никудимус аз Ӯ пурсид: «Чӣ тавр одами солхӯрда боз аз нав

* 2:17 Забур 68:10

таваллуд ёфта метавонад? Магар ӯ метавонад боз ба шиками модараш баргашта, дубора таваллуд ёбад?»

⁵ Исо чавоб дод: «Ба ту сухани ҳақ ва ростро мегӯям, агар касе аз об ва Рӯҳ таваллуд наёбад, ба Подшоҳии Ҳудо даромада наметавонад. ⁶ Он чи аз чисм таваллуд меёбад, чисм аст ва он чи аз Рӯҳ таваллуд меёбад, рӯҳ аст. ⁷ Аз он чи ба ту гуфтам „Шумо бояд аз олами боло таваллуд ёбед“ ҳайрон нашав. ⁸ Бод дар ҳар ҷо ки хоҳад, мевазад. Ту садои онро мешунавӣ, аммо намедонӣ, ки аз кучо меояд ва ба кучо меравад. Бо ҳар касе, ки аз Рӯҳ таваллуд меёбад, ана ҳамин тавр мешавад». ⁹ Никудимус пурсид: «Ин чӣ ҳел мешавад?»

¹⁰ Исо дар ҷавоби ӯ гуфт: «Ту устоди мардуми Истроил ҳастӣ ва магар ин ҷизҳоро намедонӣ? ¹¹ Ба ту сухани ҳақ ва ростро мегӯям, Мо ҷизи медонистагиамонро мегӯем ва дар бораи ҷизи дидаамон шаҳодат медиҳем, лекин шумо шаҳодати Моро қабул намекунед. ¹² Агар шумо ба ҷизҳои заминие, ки дар бораашон ба шумо гуфтам, бовар накунед, пас, вақте ки дар бораи ҷизҳои осмонӣ мегӯям, ба Ман ҷӣ тавр бовар мекунед? ¹³ Ғайр аз Писари Одамизод, ки аз осмон фаромадааст, ҳеч каси дигар ба осмон набаромадааст.

¹⁴ Ҷӣ тавре ки Мусо дар биёбон мори биринчиро дар ҷӯб боло бардошта буд, ҳамон тавр Писари Одамизод ҳам бояд боло бардошта шавад, ¹⁵ то ҳар касе, ки ба Ӯ имон меоварад, ҳаёти абадӣ дошта бошад. ¹⁶ Зеро Ҳудо ҷаҳонро ҷунон дӯст дошт, ки Писари Ягонаи Ҳудро дод, то ҳар кӣ ба Ӯ имон оварад, намирад, балки ҳаёти абадӣ дошта бошад. ¹⁷ Зеро Ҳудо Писарро на барои ҳукм кардани ҷаҳон фиристод, балки барои он, ки ҷаҳон ба воситай Ӯ наҷот ёбад.

¹⁸ Ҳар кӣ ба Ӯ имон оварад, ҳукм карда намешавад, аммо ҳар кӣ имон наоварад, аллакай ҳукм карда шудааст, ҷунки ба номи Писари Ягонаи Ҳудо имон наовардааст. ¹⁹ Ҳукм ин аст, ки нур ба ҷаҳон омад, вале мардум торикиро аз нур зиёдтар дӯст доштанд, зеро корҳои онҳо бад аст. ²⁰ Ҳар касе, ки кори бад мекунад, аз нур нафрат дорад ва ба сӯи нур намеояд, то

ки корхой бади ў ошкор нашаванд. ²¹Аммо ҳар касе ки кори дуруст мекунад, ба сүи нур меояд, то ки корхой бо ёрии Худо кардааш маълум шаванд».

Исо ва Яхё

²² Баъд аз он Исо бо шогирдони Худ ба сарзамини Яхудия рафта, хамроҳи онҳо дар он ҷо монда, мардумро таъмид медод.

²³ Яхё бошад, ин вақт дар шаҳраки Энунি наздики Солим, ки дар он ҷо об фаровон буд, ба таъмид додан машғул буд. Мардум ба назди ў меомаданду таъмид мегирифтанд. ²⁴ Он вақт Яхёро ҳанӯз ба зиндон наандохта буданд.

²⁵ Боре дар байни шогирдони Яхё ва як нафар аз яхудиён дар масъалаи қоидаҳои шустушӯйӣ баҳс пайдо шуд. ²⁶ Онҳо ба назди Яхё омада, ба ў гуфтанд: «Устод, он касе, ки дар соҳили шарқии Урдун бо ту буд ва ту дар борааш шаҳодат дода будӣ, ў ҳам таъмид дода истодааст ва ҳама пеши ў мераванд!» ²⁷ Яхё ҷавоб дод: «Инсон факат он чизро дошта метавонад, ки аз осмон ба ў ато шудааст. ²⁸ Шумо худатон шоҳид ҳастед, ман гуфта будам, ки „Ман Масех, яъне Таъйиншудаи Худо нестам“, аммо пеш аз ў фиристода шудаам. ²⁹ Шахсеро, ки арӯс дорад, домод меноманд ва дӯсти домод бошад, дар паҳлуи ў истода, овози домодро шунида, хурсанд мешавад. Ҳамин тавр, хурсандии ман беҳадду канор аст. ³⁰ Ў бояд боз ҳам бузургтар шавад, аммо ман боз ҳам хурдтар.

³¹ Касе, ки аз боло меояд, аз ҳама бузургтар аст. Касе, ки аз замин аст, худ заминист ва чун заминӣ сухан мегӯяд. Аммо касе, ки аз осмон меояд, аз ҳама болотар аст. ³² Ў дар бораи он чи Худ дилаасту шунидааст, шаҳодат медиҳад, аммо шаҳодати ўро ҳеч кас қабул намекунад. ³³ Вале ҳар касе, ки шаҳодати ўро қабул мекунад, бо ин тасдиқ мекунад, ки Худо ҳамеша ҳақ аст. ³⁴ Шахси Фиристодашудаи Худо суханони Худоро мегӯяд, чунки Худо Рӯҳашро беандоза мебахшад. ³⁵ Падар Писарро дӯст медорад ва ҳама чизро ба дasti ў супоридааст. ³⁶ Ҳар кӣ ба Писари Худо имон меоварад, соҳиби ҳаёти абадӣ мешавад,

аммо ҳар кӣ ба Писар итоат намекунад, ҳеч гоҳ ҳаёти абадиро намебинад ва гирифтори ғазаби Худо мегардад».

Сұхбати Исо бо зани сомарӣ

4 ¹Фарисиён шуниданد, ки Исо аз Яхӯ бештар шогирд дошт ² ва бештар мардумро таъмид медод, ³ ҳол он ки на Худи Исо, балки шогирдони Ӯ мардумро таъмид медоданд. ³ Вакте ки Исо дар бораи ин фахмид, Ӯ Яхудияро тарк кард ва боз ба сӯи Ҷалил равона шуд. ⁴ Роҳи Ӯ аз вилояти Сомара мегузашт. ⁵ Инак, Исо ба Сухар ном шахри Сомара омада расид. Он дар наздикии заминест, ки Яъқуб ба писари худ Юсуф дода буд. ⁶ Дар он ҷо ҷоҳи Яъқуб буд. Исо аз сафар монда шуда, барои дам гирифтан дар канори ҷоҳ нишастан. Вакт қариби нисфириӯзӣ буд. ⁷⁻⁸ Шогирдони Ӯ барои харидани ҳӯрокворӣ ба шаҳр рафтанд.

Ҳамин вакт, як зани сомарӣ барои об ба сари ҷоҳ омад. Исо ба зан гуфт: «Барои нӯшиданам об дех». ⁹ Он зан ба Ӯ гуфт: «Чӣ тавр Ту, ки яхудӣ ҳастӣ, аз ман, зани сомарӣ об меҳоҳӣ?» Гап дар сари он аст, ки яхудиён бо сомариён ҳеч рафтуомаде надоштанд ва ҳатто гап намезаданд. ¹⁰ Исо ҷавоб дод: «Агар ту медонистӣ, ки атои Худо чист ва Кӣ ба ту „барои нӯшиданам об дех“ мегӯяд, ту худат аз Ӯ об ҳоҳиш мекардӣ ва Ӯ ба ту оби ҳаёт медод». ¹¹ Зан ба Ӯ гуфт: «Хочаам, Ту сатил надорӣ, ҷоҳ бошад, чукур аст. Пас аз кучо оби ҳаёт мегирӣ? ¹² Магар Ту аз падари мо Яъқуб, ки ин ҷоҳро ба мо додааст ва аз он худаш, писаронаш ва ҷорвояш об менӯшиданд, бузургтар ҳастӣ?»

¹³ Исо ҷавоб дод: «Ҳар касе, ки аз ин об нӯшад, боз ташна мемонад. ¹⁴ Аммо ҳар кӣ аз обе, ки Ман ба Ӯ медиҳам, бинӯшад, ҳеч гоҳ ташна намемонад. Обе, ки Ман ба Ӯ медиҳам, дар ботинаш ҷашмаи оби ҳаётбахш мегардад ва ӯро ба ҳаёти абадӣ мебарад».

¹⁵ Зан ба Ӯ гуфт: «Хочаам, ба ман аз ин об дех, ки дигар ташна намонам ва барои об ба назди ин ҷоҳ наоям!» ¹⁶ Исо ба Ӯ гуфт: «Рафта, шавҳаратро ҷеф зада биё». ¹⁷ «Ман шавҳар надорам», – ҷавоб дод зан.

Исо ба ӯ гуфт: «Рост гуфтӣ, ки шавҳар надорӣ. ¹⁸ Ту панҷ шавҳар доштӣ ва он марде, ки бо ӯ ҳоло зиндагӣ мекунӣ, шавҳари ту нест. Ин суханат рост аст». ¹⁹ Зан ба Ӯ гуфт: «Хоҷаам, мебинам, ки Ту пайғамбар ҳастӣ. ²⁰ Аҷдодони мо дар болои ин кӯҳ саҷда мекарданд, аммо шумо, яҳудиён мегӯед, ки одамон бояд дар Уршалим саҷда кунанд». ²¹ Исо ба ӯ дар ҷавоб гуфт: «Эй зан, ба Ман бовар кун, ки вакту соате фаро мерасад, ки ба Падари осмонӣ на дар болои ин кӯҳ ва на дар Уршалим саҷда хоҳед кард. ²² Шумо, сомариён намедонед, ки ба кӣ саҷда мекунед, аммо мо медонем, ки ба кӣ саҷда мекунем, зеро начот ба воситаи яҳудиён меояд. ²³ Вале вакту соате меояд ва аллакай фаро расидааст, ки саҷдакунандагони ҳақиқӣ ба Падар дар рӯҳ ва ростӣ саҷда мекунанд, зеро Падар барои Худ чунин саҷдакунандагонро мечӯяд! ²⁴ Худо рӯҳ аст ва онҳое, ки ба Ӯ саҷда мекунанд, бояд дар рӯҳ ва ростӣ саҷда кунанд».

²⁵ Зан ба Ӯ гуфт: «Медонам, ки Масеҳ бояд биёяд. Вақте ки Ӯ меояд, ҳама чизро ба мо мефаҳмонад». ²⁶ «Ҳамон Кас Манам, ки бо ту сухбат мекунам», – ҷавоб дод Исо.

²⁷ Ҳамин вақт шогирдони Исо аз шаҳр баргашта, ҳайрон монданд, ки Исо бо зане сухбат мекунад. Лекин касе напурсид, ки Исо чӣ меҳоҳад ё ҷаро бо он зан сухбат мекунад. ²⁸ Зан кӯзai худро монд ва ба шаҳр рафта, ба мардум гуфт: ²⁹ «Рафтем, шахсеро мебинед, ки ҳар кори дар зиндагӣ кардаамро ба ман пурра гуфт. Шояд Ӯ Тайяншудаи Худо бошад?»

³⁰ Он гоҳ мардум аз шаҳр баромада ба назди Исо омаданд. ³¹ Дар ин миён шогирдон аз Исо ҳоҳиш карда, гуфтанд: «Устод, ягон чиз бихӯр!» ³² Исо ҷавоб дода, гуфт: «Ман ҳӯроке дорам, ки шумо аз он бехабаред». ³³ Шогирдон боз ба ҳамдигар гуфтанд: «Шояд касе ба Ӯ ҳӯрок оварда бошад?» ³⁴ Исо ба онҳо гуфт: «Ҳӯроки Ман ин аст, ки хости Фиристандаамро ичро кунам ва кори Ӯро ба анҷом расонам. ³⁵ Магар шумо намегӯед, ки „Баъд аз ҷор мөхи дигар мавсими дарав фаро мерасад?“ Аммо Ман ба шумо мегӯям, ки ҷашмонатонро кушода, ба киштзор нигоҳ

кунед, ки он чӣ гуна пухта расида, барои дарав тайёр шудааст!

³⁶ Даравгар ҳам музди худро мегирад ва ҳам барои ҳаёти абадӣ хосил ҷамъ меқунад, то ки ҳам коранд ва ҳам даравгар якҷоя ҳурсанд шаванд. ³⁷ Ин ҷо ҷунин сухан бамаврид аст: „Яке мекораду дигаре медараравад“. ³⁸ Ман шуморо барои даравидани ҳосиле фиристодам, ки шумо барои он заҳмат накашидаед, дигарон заҳмат қашидаанд, аммо шумо ба маҳсули меҳнати онҳо шарик шудаед».

³⁹ Мардуми зиёде аз сомариёни ин шаҳр ба хотири суханони он зан, ки «ҳар кори дар зиндагӣ кардаамро ба ман пурра гуфт», ба Исо имон оварданد.

⁴⁰ Вақте ки сомариён ба назди Исо омада, аз ӯ ҳоҳиш карданд, ки ҳамроҳи онҳо бимонад, ӯ ду рӯз дар он ҷо монд. ⁴¹ Он гоҳ шумораи зиёдтари мардум ба Исо аз рӯйи суханони Ҳуди ӯ имон оварданд. ⁴² Онҳо ба он зан гуфтанд: «Акнун мо на ба хотири суханони ту имон овардем, балки ҳудамон суханҳояшро шунида, фаҳмиDEM, ки Вай ҳақиқатан Начотдиҳандаи ҷаҳон аст».

Шифо ёфтани писари мансабдори дарбор

⁴³ Баъд аз ду рӯз Исо аз он ҷо баромада, ба Ҷалил рафт. ⁴⁴ Ӯ Ҳуд шаҳодат медод, ки пайғамбар дар диёри ҳуд қадр надорад.

⁴⁵ Аммо, вақте ки ӯ ба Ҷалил омад, мардуми он ҷо ӯро қабул карданд, ҷунки онҳо ҳангоми ҷашни ид дар Үршалим буданд ва ҳамаи корҳоеро, ки Исо дар он ҷо карда буд, диданд.

⁴⁶ Исо боз ба Қоной Ҷалил, ки пештар дар он ҷо обро ба шароб табдил дода буд, омад. Дар шаҳри Кафарнаҳум писари яке аз мансабдорони дарбор бемор буд. ⁴⁷ Ин кас аз Яхудия ба Ҷалил омадани Исоро шунида, ба назди ӯ омад ва илтиҷо кард, ки ба Кафарнаҳум омада, писари ӯро, ки дар дами марг буд, шифо бахшад. ⁴⁸ Исо ба ӯ ҷавоб дод: «Эй одамон, то аломату муъчиҳаҳоро набинед, имон намеоваред». ⁴⁹ «Хоҷаам! Писарам ҳанӯз намурда биёed!» – гуфт мансабдор. ⁵⁰ Исо гуфт: «Ба ҳонаат баргард, писарат зинда мемонад». Он мард ба суханони Исо имон оварда, ба ҳонааш рафт.

⁵¹ Ҳанұз дар роҳ хизматгоронаш ұро пешвоз гирифтанд ва гуфтанд, ки писарашиб сихат шуд. ⁵² Мансабдор аз онҳо пурсид, ки дар қадом соат ҳолаш хуб шуд. Онҳо ғавоб дода гуфтанд: «Табаш дирұз соати яки рұз паст шуд». ⁵³ Он ғоҳ падари бача фахмид, ки ин дар ҳамон соате рұй дод, ки Исо ба ү «писарат зинда мемонад» гуфта буд. Пас ү ва тамоми ахли хонаводааш ба Исо имон оварданد. ⁵⁴ Ин мұғызын дуюме буд, ки Исо баъди аз Яхудия ба Ҷалил баргаштанаш нишон дода буд.

Шифо ёфтани мард дар назди ҳавз

5 ¹ Баъд аз он иди яхудиён буд ва Исо ба шаҳри Уршалим рафт. ² Дар Уршалим, дар наздикии Дарвазаи Гүсфандон ҳавзе буд, ки ба забони ибриён Байтхасдо номида мешуд. Он панҷ айвон дошту ³⁻⁴ шумораи зиёди беморон: күрон, лангҳо ва шалҳо дар он қо мөхобиданд. ⁵ Дар он қо инчунин марде мөхобид, ки сию ҳашт сол боз гирифтори беморі буд. ⁶ Вақте Исо он бемори хобидаро дид ва фахмид, ки ү муддати дароз бемор аст, аз вай пурсид: «Мехоҳый сихат шавай?» ⁷ Бемор ғавоб дод: «Хоча, ман касе надорам, ки ҳангоми ба ҳаракат омадани об, маро ба ҳавз андозад. То ман наздик мешавам, ки каси дигар аллакай аз ман пештар ба ҳавз медарояд». ⁸ Исо ба ү гуфт: «Бархез, қогахатро бардошта роҳ гард!» ⁹ Он мард ҳамон дам сихат шуда, қогаҳи худро бардошта рафт.

Он рұз шанбе, яъне рұзи истироҳат буд. ¹⁰ Аз ин сабаб, роҳбарони яхудий ба марди шифо ёфта гуфтанд: «Имрұз рұзи шанбе аст, бинобар ин, раво нест, ки қогахатро бардошта барі!» ¹¹ «Касе, ки маро шифо дод, ба ман „Чогахатро бардошта, роҳ гард“ гуфт», – ғавоб дод ү. ¹² Онҳо аз ү пурсиданд: «Қадом одам ба ту „Чогахатро бардошта, роҳ гард“ гуфт?» ¹³ Аммо марди шифо ёфта намедонист, ки Вай кій буд, чунки Исо дар байни тұдаи одамон аз назар ғойб шуд.

¹⁴ Пас аз он Исо үро дар маъбади Худо дида гуфт: «Гүш кун, акнун ту шифо ёфтій. Дигар гунох накун, то ки ба ахволи бадтаре дучор нашавай!» ¹⁵ Он мард ба назди роҳбарони яхудий

рафта, гуфт, ки ўро Исо шифо додааст.¹⁶ Азбаски Исо чунин корхоро дар рӯзи шанбе мекард, яхудиён ба ғаму озор додани Ӯ шурӯъ карданд.¹⁷ Аммо Исо ба онҳо ҷавоб дода гуфт: «Падари Ман доимо кор мекунад ва Ман ҳам кор мекунам».¹⁸ Бинобар ин, дар дили роҳбарони яхудӣ нияти күштани Исо боз зиёдтар шуд, чунки Ӯ на танҳо қоидай рӯзи шанберо вайрон мекард, балки Ҳудоро боз Падари Ҳуд номида, Ҳудро бо Ҳудо баробар мекард.

Иҳтиёри Писар

¹⁹ Аммо Исо дар ҷавоб ба онҳо гуфт: «Ба шумо сухани ҳақ ва ростро мегӯям: Писар бо ихтиёри Ҳуд ҳеч кореро карда наметавонад, факат он кореро, ки Падар мекунад, дида, Писар низ онро мекунад. Зоро ҳар коре, ки Падар мекунад, ҳамонро Писар ҳам мекунад.²⁰ Азбаски Падар Писарро дӯст медорад, ҳар чиро, ки Ҳуд мекунад, ба Ӯ низ нишон медиҳад. Вай ба Писар корҳои аз ин ҳам бузургтарро нишон медиҳад, то ки ҳамаи шумо ба ҳайрат афтед.²¹ Ҳамон тавр ки Падар мурдагонро зинда мекунад ва ба онҳо ҳаёт мебахшад, ҳамчунин, Писар ба ҳар кӣ ҳоҳад, ҳаёт мебахшад.²² Зоро Падар ҳеч қасро ҳукм намекунад, балки ҳаққи ҳукм карданро пурра ба Писар додааст,²³ то ҳама Писарро ҳамон тавр эҳтиром кунанд, ки Падарро эҳтиром мекунанд. Касе, ки Писарро эҳтиром намекунад, Падарро ҳам, ки Фиристандаи Ӯст, эҳтиром намекунад.

²⁴ Ба шумо сухани ҳақ ва ростро мегӯям: ҳар касе, ки сухани Маро мешунавад ва ба Фиристандаи Ман имон меоварад, соҳиби ҳаёти абадӣ мебошад. Инчунин, он кас ҳукм карда намешавад, балки аллакай аз марг ба ҳаёт гузаштааст.²⁵ Ба шумо сухани ҳақ ва ростро мегӯям: вакъту соате мерасад ва аллакай расидааст, ки мурдагон овози Писари Ҳудоро мешунаванд ва ҳар касе, ки Ӯро бишнавад, зинда мешавад.²⁶ Чунон ки Падар сарчашмаи ҳаёт аст, Писарро низ сарчашмаи ҳаёт кардааст.²⁷ Инчунин, Ӯ ба Писар қудрати ҳукм карданро додааст, зоро Вай Писари Одамизод аст.²⁸ Аз ин дар ҳайрат намонед, чунки

вақту соате мерасад, ки ҳамаи мурдагон овози Ӯро шунида,²⁹ аз қабрҳояшон мебароянд. Онхое, ки некӣ карда буданд, барои ҳаёт ва онхое, ки бадӣ карда буданд, барои ҳукм шудан бармехезанд.

³⁰ Ман наметавонам ба ихтиёри Худ кореро ичро кунам. Чунон ки Падар фармояд, Ман ҳамон тавр ҳукм мекунам ва ҳукми Ман одилона аст, зоро Ман на хости Ҳудамро, балки хости Фиристандаамро ичро кардан меҳоҳам.

Шоҳидони Исо

³¹ Агар Ман дар бораи Худ шаҳодат дихам, шаҳодати Ман эътибор надорад. ³² Аммо Ман шоҳиди дигаре дорам ва медонам, ки шаҳодати Ӯ дар бораи Ман ҳаққонист. ³³ Шумо одамони ҳудро ба назди Яхё фиристодед ва ӯ дар бораи ростӣ шаҳодат дод. ³⁴ Дар асл, Ман муҳточи шаҳодати инсон нестам, фақат ба хотири начоти шумо инро гуфтам. ³⁵ Яхё монанди ҷароғи фурӯзон дураҳшанд буд ва шумо хостед, ки муддате ҳам бошад, дар равшани ӯ ҳурсандӣ кунед.

³⁶ Вале Ман шаҳодати бузургтар аз он, ки Яхё дода буд, дорам. Он корхое, ки барои ичро кардан Падар ба Ман супоридааст ва ҳуди он корхое, ки Ман ба ҷо меоварам, шоҳиди онанд, ки Маро Падар фиристодааст! ³⁷ Ҳуди Падарам, ки Маро фиристодааст, дар бораи Ман шаҳодат медиҳад. Шумо тамоман на овозашро шунидаед ва на рӯйи Ӯро дидидаед. ³⁸ Каломи Ӯ дар дилҳои шумо нест, зоро шумо ба Қаси фиристодааш имон намеоваред. ³⁹ Шумо навиштаҷотро меомӯзед ва фикр мекунед, ки ба воситай он ҳаёти абадиро ба даст меоваред. Вале он ҳам дар бораи Ман шаҳодат медиҳад. ⁴⁰ Бо вучуди ин шумо намехоҳед, ки ба пеши Ман оеду ҳаёти абадиро ба даст оваред.

⁴¹ Ман ба таърифи инсон муҳтоҷ нестам. ⁴² Ман медонам, ки шумо дар дилҳоятон муҳаббати Ҳудоро надоред! ⁴³ Ман назди шумо аз номи Падари Ҳуд омадаам ва шумо Маро қабул намекунед, вале агар қаси дигар ба назди шумо аз номи ҳуд биёяд, шумо Ӯро қабул мекунед. ⁴⁴ Агар шумо таърифи яқдигарро

маъқул донед ва барои ба даст овардани таъриф аз Худои яккаву ягона қўшиш накунед, чӣ тавр имон оварда метавонед?!

⁴⁵ Гумон накунед, ки Ман шуморо дар пеши Падар айбдор мекунам, айбдоркундандаи шумо Мусо аст, ки ба ў умед ме-бандед! ⁴⁶ Агар шумо ба Мусо боварӣ медоштед, ба Ман ҳам имон меовардед, зеро ў дар бораи Ман навишта буд. ⁴⁷ Вале агар шумо ба он чи, ки ў навиштааст, имон наоваред, чӣ тавр ба суханони Ман бовар мекунед?»

Сер кардани панҷ ҳазор кас

6 ¹Баъд аз ин, Исо ба соҳили дигари баҳри Чалил, ки баҳри Табария низ номида мешавад, равона шуд. ²Аз паси ў мардуми бисёре мерафтанд, зеро онҳо муъцизаҳои ўро дар шифо додани bemorон медиданд. ³ Исо ба болои кӯҳ баромада, ҳамроҳи шогирдонаш дар ҳамон ҷо нишасти. ⁴ Айёми ҷашнгирии иди Наҷоти яхудиён наздик омада буд. ⁵ Исо ба атроф нигоҳ карду мардуми зиёди ба тарафаш омадаистодаро дид, ба Филиппус гуфт: «Барои сер кардани инҳо аз кучо бояд нон ҳарем?» ⁶ ў хуб медонист, ки чӣ кор мекунад, аммо Филиппусро санҷиданӣ шуда, ин суханонро гуфт. ⁷ Филиппус дар ҷавоб гуфт: «Ба дусад динор нон ҳарем ҳам, ба ҳар кас ҳатто яклуқмагӣ намерасад».

⁸ Яке аз шогирдонаш, Андриёс, ки бародари Шимъуни Петрус буд, ба Исо гуфт: ⁹ «Дар ин ҷо писарбачае ҳаст, ки панҷ нони ҷавӣ ва ду моҳӣ дорад. Вале ба ин қадар мардуми зиёд вай чӣ мешавад?» ¹⁰ Исо гуфт: «Ба мардум гӯед, ки бишинанд». Дар он ҷо сабзазор буд. Шумораи ҳамаи нишастагон қариб панҷ ҳазор мард буд. ¹¹ Исо нонро гирифта дуои шукrona карду онро ба нишастагон таксим карда дод. Баъд бо моҳихо ҳам чунин кард ва ба ҳама чӣ қадаре ки меҳостанд, ҳамон қадар дод. ¹² Вақте мардум сер шуданд, Исо ба шогирдони Худ гуфт: «Нонпораҳои бокимондаро ҷамъ кунед, ки ҳеч ҷиз исроф нашавад». ¹³ Шогирдон нонпораҳои панҷ нони ҷавиро, ки аз ҳӯрандагон боқӣ монда буд, ҷамъ намуда, дувоздаҳ сабадро пур карданд.

¹⁴ Мардум мұъцизаи Исоро дида гуфтанд: «Ұ ҳақиқатан ҳамон пайғамбарест, ки бояд ба чаҳон биёяд!» ¹⁵ Исо фахмид, ки онҳо нияти омада, Ұро дастгир ва ба зўри подшоҳ кардан доранд, аз ин рӯй Худаш танҳо ба кӯҳ баромад.

Дар рӯйи об қадам задани Исо

¹⁶ Вакте ки бегоҳ шуд, шогирдони Исо ба лаби баҳр фаромаданд ¹⁷ ва ба қаик савор шуда, ба соҳили дигари баҳр, ба сўи Кафарнахум равона шуданд. Рӯз аллакай торик мешуд, vale Исо ҳанӯз ба наздашон наомада буд. ¹⁸ Аз сабаби вазидани боди саҳт баҳр ба талотум омад. ¹⁹ Вакте онҳо ба масофаи панҷ-шаш километр қаикро ронда мерафтанд, Исоро диданд, ки дар рӯйи об қадам зада, ба қаик наздик мешавад. Онҳо тарсиданд. ²⁰ «Натарсед, ин Манам!» – гуфт ба онҳо Исо. ²¹ Онҳо меҳос-танд, ки Ұро ба қаик гиранд ва қаик ҳамон замон ба соҳиле, ки онҳо равона буданд, омада расид.

Исо нони ҳаёт аст

²² Рӯзи дигар мардуме, ки дар соҳили дигари баҳр монда буданд, фахмиданд, ки шогирдони Исо ба ягона қаике, ки дар он чо буд, савор шуда рафтаанд. Онҳо боз дида буданд, ки Исо ҳангоми ба қаик савор шудани шогирдонаш ба онҳо ҳамроҳ нашуд ва онҳо бе Ұ рафта буданд. ²³ Он вакт одамон аз Табария дар якчанд қаик ба наздикии маҳале омаданд, ки дар он чо пас аз дуои шукронай Ҳудованд Исо нон ҳўрда буданд.

²⁴ Вакте мардум диданд, ки дар он чо на Исо ҳасту на шогир-донаш, ба қаикҳо савор шуда, ба чустучӯи Ұ ба Кафарнахум рафтанд. ²⁵ Баъд Ұро дар он тарафи баҳр ёфта, аз Ұ пурсидан: «Устод, Ту кай ба ин чо омадӣ?» ²⁶ Исо дар ҷавоб ба онҳо гуфт: «Ба шумо сухани ҳақ ва ростро мегӯям, ки шумо Маро на ба хотири он, ки мұъцизаҳоямро дидәед, чустучӯ мекунед, балки ба хотири он, ки то сер шудан нон ҳўрдед! ²⁷ Шумо на барои ҳўроки вайроншаванд, балки барои ҳўроке, ки ба ҳаёти абадӣ мебарад, меҳнат кунед. Ин ҳўрокро Писари Одамизод ба шумо

медиҳад, чунки Худо Падар Ӯро интихоб карда, барои ичрои ин кор таъйин намудааст».

²⁸Онҳо аз Вай пурсиданд: «Барои ичрои он корҳое, ки Худо аз мо меҳоҳад, чӣ бояд кунем?» ²⁹Исо ба онҳо ҷавоб дод: «Худо як корро меҳоҳад, ки шумо ба Каси Фиристодааш имон оваред». ³⁰Онҳо пурсиданд: «Ту ба мо чӣ аломати мӯъцизанoke нишон медиҳӣ, ки мо онро дида, ба Ту имон оварем? Ту чӣ кор карда метавонӣ? ³¹Аҷдодони мо дар биёбон нони манна ҳӯрдаанд. Чунон ки дар навиштаҷот гуфта шудааст, ки аз осмон ба онҳо нон дода буд, ки биҳӯранд». ³²Исо ба онҳо ҷавоб дод: «Ба шумо сухани ҳақ ва ростро мегӯям, ки нонро аз осмон ба шумо Мусо надодааст, ин Падари Ман аст, ки ба шумо аз осмон нони ҳақиқӣ медиҳад. ³³Зоро нони Худо он аст, ки аз осмон пойин меояду ба ҷаҳон ҳаёт мебахшад». ³⁴«Хоҷа, – гуфтанд онҳо, – ба мо ҳамеша чунин нон бидех!»

³⁵Исо ба онҳо гуфт: «Ман нони ҳаёт ҳастам. Ҳар касе ки назди Ман биёяд, ғурусна наҳоҳад монд ва ҳар касе ки ба Ман имон оварад, ҳаргиз ташна наҳоҳад шуд. ³⁶Аммо, чунон ки Ман ба шумо гуфта будам, шумо Маро дидед, vale бовар намекунед. ³⁷Ҳар касе ки Ӯро Падар ба Ман ато кардааст, сӯи Ман ҳоҳад омад ва ҳар касе ки ба назди Ман биёяд, Ман Ӯро берун наҳоҳам ронд. ³⁸Зоро Ман аз осмон на барои ичро кардани хости Ҳуд фаромадаам, балки барои ичро кардани хости Ҳамоне, ки Маро фиристодааст. ³⁹Хости Фиристандаи Ман ин аст, ки аз он қасоне, ки Ӯ ба Ман ато кардааст, ҳеч якеро аз даст надиҳам, балки дар рӯзи қиёмат онҳоро зинда гардонам. ⁴⁰Зоро хости Падари Ман ин аст: ҳар кас ки Писарро бинаду ба Ӯ имон оварад, ҳаёти абадӣ ба даст оварад ва дар рӯзи қиёмат Ман Ӯро зинда мекунам».

⁴¹Он гоҳ дар байни мардум ғавғо барҳест, чунки Ӯ гуфт: «Ман он ноне ҳастам, ки аз осмон фаромадааст». ⁴²Онҳо гуфтанд: «Магар ин ҳамон Исои писари Юсуф нест, ки ҳам падар ва ҳам модари Ӯро мешиноsem? Акнун Ӯ чӣ тавр „Ман аз осмон фаромадаам“ гуфта метавонад?» ⁴³«Дар байни ҳуд шикоят

накунед!» — дар ҷавоб гуфт ба онҳо Исо. ⁴⁴ «То вақте Падар, ки Маро фиристодааст, касеро ба Ман ҷалб накунад, ҳеч кас назди Ман омада наметавонад ва Ман он шахсро дар рӯзи қиёмат зинда ҳоҳам кард. ⁴⁵ Дар навиштаоти пайғамбарон гуфта шудааст: „Ҳамаи онҳо аз Худо таълим ҳоҳанд гирифт“.* Ҳар касе ки Падарро шунида ва аз Ӯ таълим гирифта бошад, ба назди Ман меояд. ⁴⁶ Ин маъни онро надорад, ки касе Падарро диддааст. Фақат касе, ки аз назди Худо омадааст, Падарро диддааст. ⁴⁷ Ба шумо сухани ҳақ ва ростро мегӯям, он ки имон дорад, ҳаёти абадӣ ёфтааст.

⁴⁸ Ман нони ҳаёт ҳастам. ⁴⁹ Аҷдодони шумо дар биёбон нони маннаро ҳӯрданд, vale аз марг начот наёфтанд. ⁵⁰ Аммо ноне, ки аз осмон мефарояд, дигар хел аст: касе ки онро бихӯрад, намемираад. ⁵¹ Ман он нони ҳаёт ҳастам, ки аз осмон фаромадааст. Ҳар кас ин нонро бихӯрад, ҳаёти абадӣ пайдо мекунад. Ноне, ки Ман медиҳам, ин бадани Ман аст, ки онро ба хотири зинда мондани ҷаҳон фидо мекунам».

⁵² Пас аз ин, дар байни мардум баҳси пуршиддат авҷ гирифт: «Ин Шахс чӣ тавр бадани Ҳудро барои ҳӯрдан ба мо дода мегӯяд?!» ⁵³ Исо ба онҳо гуфт: «Ба шумо сухани ҳақ ва ростро мегӯям, ки агар бадани Писари Одамизодро нахӯред ва хуни Ӯро нанӯshed, ҳаёт пайдо намекунед. ⁵⁴ Ҳар кӣ бадани Маро бихӯрад ва хуни Маро бинӯшад, ҳаёти абадӣ дорад ва Ман дар рӯзи қиёмат ӯро зинда ҳоҳам кард. ⁵⁵ Зоро бадани Ман ҳӯроки ҳақиқӣ ва хуни Ман нӯшокии ҳақиқист. ⁵⁶ Ҳар кӣ бадани Маро бихӯрад ва хуни Маро бинӯшад, вай дар Ман зиндагӣ мекунад ва Ман дар ӯ. ⁵⁷ Чунон ки Падари абадзинда Маро фиристодааст ва Ман ба воситай Ӯ зиндаам, ҳамон тавр, касе ки Маро бихӯрад, ба воситай Ман зиндагӣ мекунад. ⁵⁸ Ин аст ноне, ки аз осмон поён фаромадааст. Вай монанди он ноне нест, ки аҷдодони шумо ҳӯрданд, vale аз марг начот наёфтанд. Аммо ҳар кӣ ин нонро бихӯрад, то абад зинда ҳоҳад монд».

* ^{6:45} Ишаъё 54:13

⁵⁹ Исо ҳангоми дар чамоатхонаи Кафарнахум таълим доданаши ин суханонро гуфта буд.

Суханони ҳаёти абадӣ

⁶⁰ Бисёре аз шогирдон суханони Ӯро шунида гуфтанд: «Ин суханони вазнин ҳастанд! Кӣ онҳоро гӯш карда метавонад?»

⁶¹ Исо медонист, ки шогирдонаш аз суханонаш шикоят карда истодаанд ва ба онҳо гуфт: «Магар шумо аз ин суханҳоям ба шубҳа афтодед? ⁶² Пас, агар шумо мединед, ки Писари Одамизод ба ҷойи аввалааш боло мебарояд, чӣ кор мекардед? ⁶³ Рӯҳ ҳаёт мебахшад ва ҷисм ин корро карда наметавонад. Он суханоне, ки Ман ба шумо гуфтам, рӯҳ ва ҳаётанд. ⁶⁴ Аммо дар байни шумо ҳам шахсоне ҳастанд, ки имон надоранд». Исо аз аввал медонист, ки ба Ӯ кӣ имон наовардааст ва кӣ дар ҳаққи Ӯ хиёнат мекунад. ⁶⁵ Ӯ давом дода гуфт: «Аз ин рӯ, ба шумо гуфтаам, ки қасе ба назди Ман омада наметавонад, агар Падар Ӯро ҷалб накунад».

⁶⁶ Баъд аз ин, бисёр шогирдонаш аз Ӯ рӯй гардонданд ва дигар Ӯро пайравӣ накарданд. ⁶⁷ Пас Исо аз он дувоздаҳ шогирдаш пурсид: «Шояд шумо ҳам рафтани ҳастед?» ⁶⁸ «Эй Ҳоча, – ҷавоб дод ба Ӯ Шимъуни Петрус, – мо ба назди кӣ равем? Суханони ҳаёти абадӣ аз они Туанд. ⁶⁹ Мо имон овардем ва фаҳмиDEM, ки Туӣ он Шахси поки Ҳудо». ⁷⁰ Исо ба онҳо ҷавоб дод: «Магар Ман Ҳудам дувоздаҳ шогирдро интихоб накардаам? Вале яке аз шумо иблис аст!»

⁷¹ Исо ин суханашро дар бораи Яҳудои писари Шимъуни Исқарюти, яке аз дувоздаҳ шогирдонаш гуфта буд, ки баъдтар ба Исо хиёнат мекунад.

Беймонии бародарони Исо

7 ¹ Баъд аз он Исо дар вилояти Ҷалил мегашт. Ӯ намехост, ки дар Яҳудия бошад, ҷунки роҳбарони яҳудӣ Ӯро куштан меҳостанд. ² Иди Ҳаймаҳои яҳудиён наздик омад ³ ва барадарони Исо ба Ӯ гуфтанд: «Аз ин ҷо баромада, ба Яҳудия

рав, то ки шогирдонат ҳам корхоеро, ки Ту мекунй, бубинанд.
⁴ Зеро касе ки шухрат пайдо кардан меҳоҳад, корхон худро дар
пинҳонӣ намекунад. Ту, ки ин гуна корҳоро мекунй, Худро ба
ҷаҳон ошкор намо». ⁵ Ҳатто бародаронаш ба Ӯ имон надоштанд.
⁶ «Вақту соати Ман ҳанӯз нарасидааст, — ҷавоб дод ба онҳо
Исо, — барои шумо ҳар вақт хуб аст. ⁷ Ҷаҳон наметавонад аз
шумо нафрат дошта бошад, vale аз Ман нафрат дорад, чунки
Ман бад будани корхон онро шаҳодат медиҳам. ⁸ Шумо ба ин
ид равед, vale Ман намеравам, чунки вақти Ман ҳанӯз нара-
сидааст». ⁹ Инро ба онҳо гуфта, Iso дар Ҷалил монд.

Таълимоти Iso дар вақти ид

¹⁰ Аммо, пас аз он ки бародаронаш ба ид рафтанд, Iso ҳам
на ошкоро, балки пинҳонӣ ба он ҷо рафт.

¹¹ Дар вақти ид роҳбарони яхудӣ Ӯро ҷустуҷӯ карданд. Онҳо
«Ин одам дар кучост?» гуфта мепурсиданд. ¹² Дар байни мар-
дум низ дар бораи Ӯ баҳси зиёде ба миён омад. «Вай одами хуб
аст», — мегуфтанд баъзеҳо, дигарон норозӣ шуда, «Не, Ӯ мар-
думро гумроҳ мекунад» мегуфтанд. ¹³ Аммо ҳама аз роҳбарони
яхудиён тарсида, ошкоро дар бораи Ӯ сухане ҳам ба забон
намеоварданд.

¹⁴ Дар байни ҳафтаи ид Iso ба маъбади Худо омада, ба таълим
додан шурӯй намуд. ¹⁵ Роҳбарони яхудӣ таачҷуб карда мегуфтанд:
«Аз кучо Вай ин қадар дониш дорад, дар сурате, ки таълим
нагирифтааст?» ¹⁶ Iso дар ҷавоби онҳо гуфт: «Таълимоти Ман
аз Худам нест, балки аз Касест, ки Маро фиристодааст. ¹⁷ Касе,
ки хости Худоро ба ҷо овардан меҳоҳад, мефаҳмад, ки оё Ман
аз Худ мегӯям ё ин таълимот аз Худост. ¹⁸ Ҳар кӣ аз номи худ
сухан мегӯяд, барои худ шухрату ҷалол мечӯяд, vale Касе ки
барои Фиристандай Худ шухрату ҷалол мечӯяд, ростқавл аст
ва дар дили Ӯ фиребе нест.

¹⁹ Магар Мусо ба шумо шариатро надодааст? Бо вуҷуди ин
хеч қадоми шумо онро риоя намекунед! Чаро Маро куштан
меҳоҳед?» ²⁰ Мардум ҷавоб доданд: «Ту чин дорӣ! Кӣ Туро

куштан меҳоҳад?»²¹ Исо ба онҳо гуфт: «Ман танҳо як коре кардам ва шумо ҳама дар тааҷҷуб мондед.²² Мусо ба шумо анъанаи ҳатнаро фармуд (ҳарчанд ки ин анъана на аз Мусо, балки аз аҷдодон мондааст) ва шумо писаронатонро ҳатто дар рӯзи шанбе ҳатна мекунед.²³ Агар шумо барои вайрон нашудани шариати Мусо дар рӯзи шанбе писарро ҳатна мекарда бошед, пас ҷаро аз Ман ҳашмгин мешавед, ки дар рӯзи шанбе инсонеро пурра шифо баҳшидам?²⁴ Аз рӯйи намуди зоҳирӣ ҳукм накунед, балки аз рӯйи адолат ҳукм кунед!»

Оё Исо Таъйиншудаи Ҳудо аст?

²⁵ Баъзе аз сокинони Уршалим гуфтанд: «Магар Ӯ ҳамон одам нест, ки Ӯро күштан меҳоҳанд? ²⁶ Бинед, Ӯ рӯйирост таълим медиҳад ва касе ба Ӯ чизе намегӯяд. Наход сардорон қоил шуда бошанд, ки Ӯ ҳақиқатан Масех аст?²⁷ Мо бошем, аз кучо будани ин одамро медонем. Аммо, вақте ки Таъйиншудаи Ҳудо меояд, аз кучо будани Ӯро хеч кас намедонад».

²⁸ Он гоҳ Исо, ки дар маъбади Ҳудо машғули таълимдигӣ буд, хитоб карда гуфт: «Шумо Маро ва аз кучо буданамро медонед-а? Ман аз номи Ҳудам наомадаам. Касе ки Маро фиристодааст, ҳақ аст. Шумо Ӯро намешиносад, вале²⁹ Ман Ӯро мешиносам, чунки Ман аз пеши Ӯ омадаам ва Ӯ Маро фиристодааст».

³⁰ Сипас, онҳо хостанд Ӯро дастгир кунанд, вале аз сабаби он ки вақти Ӯ ҳанӯз нарасида буд, касе ба Ӯ даст нарасонд. ³¹ Бо вуҷуди он, аз байни мардум бисёриҳо ба Ӯ имон оварда, мегуфтанд: «Вақте ки Масех меояд, магар аз ин одам бештар мӯъциза нишон дода метавонад?»

³² Фарисиён шуниданд, ки мардум дар байни худ дар бораи Исо чунин суханҳоро мегӯянд. Баъд онҳо ва коҳинони қалон барои дастгир кардани Исо посбонони маъбади Ҳудоро фиристоданд. ³³ Он гоҳ Исо гуфт: «Боз каме вақт бо шумо мемонам ва баъд ба назди Фиристандаи Ҳуд бармегардам.³⁴ Шумо Маро ҷустуҷӯ мекунед, аммо намеёбед. Ба он ҷое, ки Ман меравам, шумо омада наметавонед». ³⁵ Роҳбарони яхудӣ ба яқдигар

гуфтанд: «Ү ба кучо рафтан меҳоҳад, ки мо Үро ёфта наметавонем? Оё Ү барои таълим додани ғайрияҳудиён ба шаҳрҳои онҳо рафтанист, ки мардуми мо низ он ҷо зиндагӣ мекунанд? ³⁶ Ү суханони „Шумо Маро мекобед, аммо намеёбед“ ва „Ба он ҷое, ки Ман меравам, шумо омада наметавонед“ гуфта, чиро дар назар дорад?»

³⁷ Дар рӯзи охирин ва муҳимтарини ид Исо аз ҷояш бархеста, бо овози баланд эълон кард: «Касоне, ки ташнаанд, назди Ман оянд ва бинӯшанд! ³⁸ Дар навиштаот гуфта шудааст, ки аз ботини он қасе, ки ба Ман имон меоварад, дарёҳои оби ҳаёт ҷорӣ мешаванд». ³⁹ Ү Рӯҳеро дар назар дошт, ки ҳар кӣ ба Исо имон оварад, он Рӯҳ ба вай дода ҳоҳад шуд. Рӯҳ ҳанӯз дода нашуда буд, зоро Исо ҳанӯз соҳиби тамоми шуҳрату ҷалоли Ҳуд нагардида буд.

⁴⁰ Баъзе аз мардум суханони Үро шунида, гуфтанд: «Ин Шахс дар ҳақиқат ҳамон пайғамбарест, ки мо интизораш будем!»

⁴¹ «Ин Масех аст!» – мегуфтанд дигарон.

Баъзеи дигарон мегуфтанд: «Масех ҳаргиз аз Ҷалил пайдо намешавад! ⁴² Охир, дар навиштаот гуфта шудааст, ки Масех бояд аз авлоди шоҳ Довуд ва аз деҳаи Байтлаҳм, ки зодгоҳи Довуд буд, биёяд». ⁴³ Инак, дар байни мардум дар бораи Исо ҷанҷул барҳост. ⁴⁴ Баъзехо меҳостанд, ки Үро дастгир қунанд, лекин ҳеч кас ба Ү даст нарасонд.

Нобоварии роҳбарони яхудӣ

⁴⁵ Вакте ки посбонон ба назди коҳинони калон ва фарисиён баргаштанд, аз посбонон пурсиданд: «Чаро Үро наовардед?»

⁴⁶ Посбонон ҷавоб доданд: «Қасе ҳаргиз монанди ин Шахс сухан нағуфтааст!» ⁴⁷ Фарисиён ба онҳо гуфтанд: «Наход Ү шуморо ҳам гумроҳ карда бошад? ⁴⁸ Магар қасе аз сардорон ё фарисиён ба Ү имон овардааст? ⁴⁹ Мардум бошанд, аз шариат бехабар ва лаънатзадаанд!»

⁵⁰ Аммо яке аз онҳо Никудимус, ки пештар ба назди Исо омада буд, ба онҳо гуфт: ⁵¹ «Оё аз рӯйи шариатамон мо касеро

нашунида ва кори кардаашро муайян накарда, ба ӯ ҳукм мебарорем?»⁵² Онҳо ҷавоб доданд: «Ҷӣ, магар ту ҳам аз Ҷалил ҳастӣ? Навиштачотро биомӯз ва мебинӣ, ки аз Ҷалил пайғамбар баромада наметавонад».

⁵³ Он гоҳ ҳама ба хонаҳояшон рафтанд.

Бахшида шудани зани гунаҳкор

8 ¹Исо бошад, ба кӯхи Зайтун рафт. ²Саҳарии барвақт Ӯ боз ба маъбади Худо омад. Тамоми мардум ба наздаш омаданд ва Исо нишаста, ба таълим додани онҳо шурӯъ кард. ³Дар ин вакт устодони шариату фарисиён ба назди Ӯ занеро оварданд, ки ҳангоми зино карданаш дастгир шуда буд. Ӯро дар пеши ҳама гузошта, ⁴ба Исо гуфтанд: «Эй Устод, ин зан ҳангоми зино карданаш дастгир шудааст. ⁵Мусо дар шариат фармудааст, ки чунин занон бояд сангсор карда шаванд. Ту ҷӣ мегӯйӣ?» ⁶Онҳо ин суханонро барои ба дом афтондани Исо гуфтанд, то ки баъд Ӯро айбдор намоянд.

Аммо Исо ҳам шуда бо ангушташ дар рӯйи замин чизе менавишт. ⁷Азбаски онҳо савол доданро бас намекарданд, Исо барҳеста, ба онҳо гуфт: «Касе ки дар байни шумо бегуноҳ бошад, бигзор аввалин шуда, Ӯро бо санг занад!» ⁸Исо боз ҳам шуда, дар рӯйи замин менавишт.

⁹ Мардум инро шуниданд ва аз калонсолон сар карда, аз паси якдигар баромада рафтанд. Он гоҳ Исо бо зане, ки дар пеши Ӯ истода буд, танҳо монд. ¹⁰Ӯ сари Худро бардошта, аз зан пурсид: «Эй зан, ҳамаи онҳо кучо шуданд? Магар касе туро айбдор накард?» ¹¹«Ҳеч кас, Ҳоча», – гуфт он зан. «Ман ҳам туро айбдор намекунам, – гуфт Исо. – Рав ва дигар гуноҳ накун».

Нури чаҳон

¹² Исо боз ба мардум гуфт: «Ман нури чаҳон ҳастам. Касе, ки аз паси Ман меравад, дар торикий намегардад, балки нури ҳаёт ҳоҳад дошт». ¹³Фарисиён ба Ӯ гуфтанд: «Ту аз номи Ҳудат шаҳодат медиҳӣ, бинобар ин, шаҳодати Ту эътибор

надорад». ¹⁴ Исо ба онҳо ҷавоб дод: «Ҳатто агар Ман аз номи Худам шаҳодат дихам, шаҳодати Ман эътибор дорад, зеро Ман медонам, ки аз кучо омадаам ва ба кучо меравам, вале шумо инро намедонед. ¹⁵ Шумо аз рӯйи меъёри инсонӣ ҳукм мекунед, аммо Ман хеч қасро ҳукм намекунам. ¹⁶ Агар Ман ҳукм кунам ҳам, ҳукми Ман ҳақ аст, чунки Ман танҳо нестам: Падаре, ки Маро фиристодааст, бо Ман аст. ¹⁷ Дар шариати шумо ҳам навишта шудааст, ки шаҳодати ду шоҳид эътибор дорад. ¹⁸ Ман аз номи Худам шаҳодат медиҳам ва Падаре, ки Маро фиристодааст, низ бар Ман шаҳодат медиҳад». ¹⁹ Бино-бар ин, онҳо пурсиданд: «Падари Ту кучост?» «Шумо на Маро мешиносад ва на Падарамро, — ҷавоб дод Исо. — Агар шумо Маро мешинохтед, Падари Маро низ мешинохтед». ²⁰ Исо ин суханонро ҳангоме гуфта буд, ки дар назди ҳазинаи маъбади Ҳудо таълим медод. Вале касе Ӯро дастгир накард, чунки вақту соати Ӯ ҳоло нарасида буд.

Пешгӯйии марғи Исо

²¹ Исо боз ба онҳо гуфт: «Ман меравам ва шумо Маро ҷустуҷӯ мекунед, вале ба сабаби гуноҳатон ҳоҳед мурд. Инчунин, ба он ҷое, ки Ман меравам, шумо омада наметавонед». ²² Роҳбарони яҳудӣ гуфтанд: «Ӯ „Ба он ҷое, ки Ман меравам, шумо омада наметавонед“ гуфта, чиро дар назар дошт? Оё Ӯ ҳудкуши кардан меҳоҳад?» ²³ Исо ба онҳо гуфт: «Шумо аз олами пойин ҳастед, вале Ман аз олами боло. Шумо аз ин ҷаҳон ҳастед, вале Ман аз ин ҷаҳон нестам. ²⁴ Ман ба шумо гуфтам, ки „ба сабаби гуноҳҳоятон ҳоҳед мурд“. Зеро, агар имон наоваред, ки ин Ман ҳастам*, шумо ҳатман дар гуноҳҳоятон мемиред!» ²⁵ «Ту кистӣ?» — пурсиданд онҳо аз Исо. Ӯ ҷавоб дод: «Ман ҳамонам, ки аз аввал ба шумо гуфта будам. ²⁶ Ман барои айбдор карда ни шумо ҷизҳои зиёде гуфта метавонам, вале касе, ки Маро

* 8:24 «Ман ҳастам» — ин номест, ки Ҳудо бо он Ҳудро номида буд (Хуруҷ 3:14).

фиристодааст, ҳақ аст ва Ман он чиро, ки аз Ү шунидам, ба чаҳон эълон мекунам».

²⁷ Онҳо нафаҳмиданд, ки Вай ба онҳо дар бораи Падар мегуфт.

²⁸ Инак, Исо давом дода гуфт: «Вақте ки Писари Одамизодро дар салиб боло мебардоред, мефаҳмед, ки ин Ман ҳастам ва аз Худ ҳеч кореро намекунам, факат он чизҳоеро мегӯям, ки Падар ба Ман таълим додааст. ²⁹ Фиристандай Ман бо Ман аст, Ү Маро танҳо нагузоштааст, зоро Ман ҳамеша кори табъи дили Үро мекунам».

³⁰ Бисёр касон аз рӯйи ин суханон ба Ү имон оварданد.

Шогирди ҳақиқӣ

³¹ Пас Исо ба онҳое, ки ба Ү бовар карданд, гуфт: «Агар шумо гуфтаҳои Маро риоя кунед, шогирдони ҳақиқии Ман мешавед ³² ва ҳақиқатро мефаҳмед ва ин ҳақиқат шуморо озод мекунад». ³³ Онҳо гуфтанд: «Мо аз авлоди Иброҳим ҳастем ва ҳаргиз ғуломи касе набудем! Пас, „озод ҳоҳед шуд“ гуфта, чиро дар назар дорӣ?» ³⁴ Исо ба онҳо ҷавоб дод: «Ба шумо сӯҳани ҳақ ва ростро мегӯям, ҳар касе ки гуноҳ мекунад, ғуломи гуноҳ аст. ³⁵ Ғулом аъзои доимии хонадон нест, аммо писар ҳамеша аъзои хонадон мемонад. ³⁶ Агар Писар шуморо озод кунад, он вақт ҳақиқатан озод ҳоҳед шуд. ³⁷ Ман медонам, ки шумо аз авлоди Иброҳим ҳастед, бо вучуди он шумо барои куштани Ман тайёред, чунки суханони Маро қабул намекунед. ³⁸ Ман ба шумо чизҳоеро мегӯям, ки дар назди Падарам дидам, шумо бошед, он кореро мекунед, ки аз падари худ шунидаед».

³⁹ «Падари мо Иброҳим аст!» – ба Ү ҷавоб доданд онҳо. Исо ба онҳо гуфт: «Агар шумо ҳақиқатан аз авлоди Иброҳим мебудед, корҳои Иброҳимро ба ҷо меовардед. ⁴⁰ Вале шумо Маро, ки ростириро аз Худо шунида, ба шумо гуфтам, куштан меҳоҳед! Иброҳим чунин корро накардааст! ⁴¹ Шумо корҳои падари худро ба ҷо меовард!» «МО-КУ ҲАРОМЗОДА НЕСТЕМ! – гуфта ба ғазаб омаданд онҳо, – мо як падар дорем, ки Ү Худо аст!»

⁴² Исо ба онҳо ҷавоб дод: «Агар Худо падари шумо мебуд, шумо Маро дӯст медоштед, зеро Ман аз ҷониби Худо омадаам. Ман худсарона наомадаам, балки Ӯ Маро фиристодааст.

⁴³ Ҷаро шумо суханони Маро намефаҳмед? Ҷунки шумо тоқати шунидани онҳоро надоред! ⁴⁴ Падари шумо шайтон аст ва шумо ҳоҳишҳои падари худро иҷро кардан меҳоҳед. Ӯ аз ибтидо одамкуш буд ва ҳеч гоҳ рост нагуфтааст, зеро дар ӯ ҳақиқат нест. Дурӯғ гуфтан ба ӯ хос аст, ӯ дурӯғ мегӯяд, ҷунки ӯ дурӯғгӯй ва падари ҳамаи дурӯғҳост. ⁴⁵ Лекин, азбаски Ман рост мегӯям, шумо ба Ман имон намеоваред. ⁴⁶ Кадоме аз шумо метавонад Маро дар ягон гуноҳ айбор дунад? Пас, агар Ман ба шумо ростиро гӯям, ҷаро ба Ман имон намеоред? ⁴⁷ Касе ки аз Худо бошад, ба қаломи Худо гӯш медиҳад. Шумо аз он сабаб гӯш намедиҳед, ки аз Худо нестед».

Исо ва Иброҳим

⁴⁸ Мардум ба Ӯ гуфтанд: «Магар мо нагуфтем, ки Ту сомарӣ ҳастӣ ва ҷин дорӣ?» ⁴⁹ Исо ҷавоб дод: «Ман ҷин надорам, балки Падари Худро ҳурмат мекунам, вале шумо Маро бадном мекунед. ⁵⁰ Ман дар ҷустуҷӯи шуҳрат ҷалоли Ҳуд нестам, Қаси дигаре дар ҷустуҷӯи он аст ва Ӯ Ҳукмкунанда мебошад. ⁵¹ Ба шумо сухани ҳақ ва ростро мегӯям: касе ки гуфтаҳои Маро иҷро мекунад, ҳаргиз наҳоҳад мурд».

⁵² Онҳо ба Вай гуфтанд: «Акнун мо аниқ фаҳмиDEM, ки Ту ҷин дорӣ. Аҷдоди мо Иброҳим мурд ва пайғамбарон ҳам мурданд. Вале Ту мегӯйӣ, ки касе суханони Туро иҷро қунад, ҳаргиз намемирад. ⁵³ Иброҳим мурд, магар Ту аз ӯ бузургтар ҳастӣ?! Пайғамбарон ҳам мурдаанд. Ту Худро кӣ ҳисоб мекунӣ?!» ⁵⁴ Исо ҷавоб дод: «Агар Ман Худро шуҳрату ҷалол медодам, шуҳрату ҷалоли Ман арзише намедошт. Аммо Маро Падарам шуҳрату ҷалол медиҳад, ки шумо Ӯро Ҳудои худ меҳонед! ⁵⁵ Шумо ҳеч вакът Ӯро намешинохтед, вале Ман Ӯро мешиносам. Агар Ман мегуфтам, ки Ӯро намешиносам, монанди шумо дурӯғгӯй мешудам. Вале Ман Ӯро мешиносам

ва гуфтаҳои Ӯро ба ҷо меорам.⁵⁶ Падари шумо Иброҳим шод буд, ки рӯзи омадани Маро мебинад. Вай ин рӯзро дид ва хурсанд шуд!»

⁵⁷ «Ту ҳанӯз панҷоҳсола нашудай ва наҳод Иброҳимро дида бошӣ?!» — гуфтанд одамон. ⁵⁸ Исо ҷавоб дод: «Ба шумо сухани ҳақ ва ростро мегӯям, ки ҳанӯз пеш аз таваллуд шудани Иброҳим Ман ҳастам». ⁵⁹ Он гоҳ онҳо барои сангсор кардани Ӯ санг гирифтанд, vale Исо Ҳудро пинҳон карда, аз маъбади Ҳудо баромада рафт.

Шифо ёфтани қӯри модарзод

9 ¹Исо роҳ рафта, шахсеро дид, ки қӯри модарзод буд. ²Шоғирдон аз Исо пурсиданд: «Устод, ҷаро ин кас қӯр таваллуд шудааст? Кӣ гуноҳ кард: ҳудаш ё падару модараш?» ³Исо дар ҷавоб гуфт: «Ӯ на ба сабаби гуноҳи ҳудаш ва на ба сабаби гуноҳи падару модараш қӯр таваллуд шудааст. Қӯрии вай барои он аст, ки корҳои Ҳудо дар ҳаёти вай нишон дода шаванд. ⁴Холо ки рӯз аст, мо бояд корҳои Фиристандай Маро ичро қунем. Вақте ки шаб мешавад, касе кор карда наметавонад. ⁵То вақте ки Ман дар ҷаҳонам, Ман нури ҷаҳон ҳастам».

⁶ Инро гуфта, ба замин туғ карду онро бо хок омехта, гилро ба ҷашмони қӯр молид ва ⁷ба ӯ гуфт: «Рафта, дар ҳавзи Шиљуҳ рӯятро бишӣ!». (Маъни калимаи «Шиљуҳ» фиристода аст).

Ӯ рафта, рӯяшро шусту бо ҷашмони бино баргашт. ⁸Ҳамсояҳои ӯ ва қасони дигаре, ки ӯро дар вакти садақа пурсиданаш дида буданд, ба ҳамдигар мегуфтанд: «Оё ин ҳамон шахс нест, ки нишаста, гадой мекард?» ⁹«Бале, ин ҳамон шахс аст», — мегуфтанд баъзеҳо. Дигарон мегуфтанд: «Не, ӯ факат монанд аст». Он мард бошад, мегуфт, ки ман ҳамон одам ҳастам. ¹⁰ «Ту чӣ тавр бино шудӣ?» — пурсиданд аз ӯ. ¹¹Ӯ дар ҷавоб гуфт: «Марде бо номи Исо гилем сохта, ба ҷашмони ман молиду гуфт, ки ба Шиљуҳ рафта, рӯямро шӯям. Ман рафта, рӯямро шустаму бино шудам». ¹² «Ӯ дар кучост?» — пурсиданд онҳо. «Намедонам», — ҷавоб дод ӯ.

Пурсучӯ оид ба шифо ёфтани марди кӯр

¹³Ҳамон мардеро, ки пештар кӯр буд, назди фарисиён бурданд.

¹⁴Рӯзе ки Исо гил сохта, чашмони ӯро шифо дод, рӯзи шанбе

буд. ¹⁵Фарисиён ҳам аз вай пурсиданд, ки чӣ тавр ӯ бино шуд.

Ӯ ҷавоб дод: «Ӯ ба ҷашмонам гил молиду ман рӯямро шустам

ва акнун мебинам». ¹⁶Баъзе фарисиён гуфтанд: «Одаме, ки ин

корро кардааст, аз ҷониби Худо нест, ҷунки қоидаҳои рӯзи

шанберо риоя намекунад». Лекин дигарон мегуфтанд: «Магар

шахси гунаҳкор метавонад ҷунин муъчиҳаҳоро нишон диҳад?»

Ҳамин тавр дар миёни онҳо баҳсу мунозира ба вуҷуд омад.

¹⁷Онҳо боз аз кӯр пурсиданд: «Ту дар бораи Вай ҷӣ гуфта

метавонӣ? Охир Вай ҷашмони туро бино кард-ку». «Ӯ пайғам-

бар аст», – ҷавоб дод он мард.

¹⁸Онҳо то даме ки падару модари он кӯрро даъват накарданد,

боварӣ надоштанд, ки ин одам пештар кӯр буду баъд бино шуд.

Баъд аз даъват кардан ¹⁹аз онҳо пурсиданд: «Ин писари шу-

мост? Шумо мегӯед, ки ӯ кӯр таваллуд шуда буд. Пас ҷӣ тавр ӯ

ҳоло дида метавонад?» ²⁰Падару модари вай ҷавоб доданд: «Мо

медонем, ки ин писари мост ва кӯр таваллуд шуда буд. ²¹Аммо

намедонем, ки ҷӣ тавр ӯ ҳоло бино шудааст ва намедонем, ки

ҷашмони ӯро кӣ шифо додааст. Аз худаш пурсед. Ӯ қалонсол

аст ва худаш дар бораи худ гуфта метавонад». ²²Падару модари ӯ

аз тарси роҳбарони яхудӣ ҷунин ҷавоб доданд, зоро роҳбарони

яхудӣ ҷунин қарор карданд: ҳар кӣ Исоро Таъйиншудаи Худо

гӯяд, аз ҷамоатхона пеш карда мешавад. ²³Барои ҳамин падару

модари вай ҳам гуфтанд, ки «Ӯ ба воя расидааст, аз худаш пурсед».

²⁴Инак, шахсеро, ки кӯр буд, бори дигар ҷеф зада, ба ӯ гуф-

танд: «Ба Худо қасам ҳӯр, ки ҳақиқатро мегӯйӣ! Му медонем,

ки он Шахс гунаҳкор аст». ²⁵«Гунаҳкор аст ё не, ман намедо-

нам, – ҷавоб дод ӯ. – Ҳаминашро медонам, ки ман кӯр будам

ва акнун мебинам». ²⁶Онҳо боз пурсиданд: «Ӯ бо ту ҷӣ кор

кард? Ҷӣ тавр ҷашмони туро бино кард?» ²⁷«Ман ба шумо

гуфта будам, вале шумо гӯш накардед, – ҷавоб дод ӯ. – Ҷаро

боз шунидан меҳоҳед? Шояд шумо ҳам шогирди Ӯ шуданӣ ҳастед?»²⁸ Онҳо ӯро дашном дода, гуфтанд: «Ту худат шогирди Ӯ ҳастӣ, вале мо шогирдони Мусо ҳастем.²⁹ Мо медонем, ки Худо бо Мусо гап задааст, вале дар бораи ин одам ҳатто аз кучо буданашро намедонем».

³⁰ Он мард дар ҷавоб гуфт: «Ачиб аст, ки шумо аз кучо будани Ӯро намедонед, хол он ки Ӯ ҷашмони моро бино кард.³¹ Мо медонем, ки Худо дуои гунаҳкоронро намешунавад, фақат онҳоеро мешунавад, ки худотарс ҳастанд ва хости Ӯро иҷро мекунанд.³² Аз қадим ҳеч кас нашунидааст, ки касе кӯри модарзодро бино карда бошад!³³ Агар Ӯ аз ҷониби Худо намеомад, Ӯ ҳеч чиз карда наметавонист!»³⁴ Онҳо ба ӯ ҷавоб доданд: «Ту пурра дар гуноҳ таваллуд шудай ва боз моро таълим медиҳӣ?!» Инро гуфта, ӯро аз ҷамоатхона берун ронданд.

Кӯрии рӯҳонӣ

³⁵ Вақте Исо фаҳмид, ки он мардро берун ронданд, вайро ёфта пурсид: «Ту ба Писари Одамизод имон дорӣ?»³⁶ Ӯ ҷавоб дод: «Хоча, ба ман бигӯ, ки Ӯ Кист, то ба Ӯ имон оварам». ³⁷ «Ту Ӯро дидай, — гуфт Исо. — Ӯ ҳамон Касест, ки ҳоло бо ту гап мезанад». ³⁸ «Эй Хоча, имон дорам!» — ҷавоб дод ӯ ва ба Исо саҷда кард. ³⁹ Исо гуфт: «Ман ба ин ҷаҳон барои ҳукм кардан омадаам, то онҳое, ки кӯр ҳастанд, бино шаванд ва онҳое, ки бино ҳастанд, кӯр шаванд».

⁴⁰ Баъзе фарисиёне, ки назди Ӯ истода буданд, ин суханонро шунида ба Ӯ гуфтанд: «Чӣ, ба гумонат мо ҳам кӯр ҳастем?»⁴¹ Исо ҷавоб дод: «Агар шумо кӯр мебудед, дар гуноҳ айбдор намешудед. Вале ҳоло худатон мегӯед, ки бино ҳастед, пас гуноҳатон дар гардани худатон мемонад».

Масал дар бораи ҷӯпони нек

10 ¹Исо гуфт: «Ба шумо сухани ҳақ ва ростро мегӯям: ҳар кӣ ба оғили гӯсфандон на аз дар, балки аз ҷойи дигар гузашта дарояд, дузд ва роҳзан аст. ² Он ки аз дар медарояд,

чўпони гўсфандон аст. ³Дарбон дарро барои ў мекушояд ва гўсфандон садои ўро мешунаванд. Ў гўсфандони худро ном ба ном фарёд карда, берун мебарорад. ⁴Баъди берун баровардани ҳамай гўсфандонаш худ пеш-пеши онҳо равона мешаваду гўсфандон аз паси ў мераванд, чунки овози ўро мешиносанд. ⁵Гўсфандон аз қафои каси бегона намераванд, балки аз ў мегурезанд, чунки овози каси бегонаро намешиносанд».

⁶Исо ба онҳо ин масалро нақл кард, аммо онҳо маъни гуфтахояшро нафаҳмиданд.

⁷Инак, Исо боз ба онҳо гуфт: «Ба шумо сухани ҳақ ва ростро мегўям, ки Ман барои гўсфандон дар ҳастам. ⁸Ҳамай онҳое, ки пеш аз Ман омада буданд, дузд ва роҳзан ҳастанд, лекин гўсфандон онҳоро гўш накарданд. ⁹Ман дар ҳастам. Ҳар касе ки ба воситай Ман медарояд, начот меёбад. Ў ҳам медарояду ҳам мебарояд ва барои худ ҷароғоҳ пайдо мекунад. ¹⁰Дузд фақат барои дуздидан, куштан ва нобуд кардан меояд. Ман омадаам, ки гўсфандонам ҳаёт дошта бошанд ва ҳаёташон фаровон бошад.

¹¹Ман чўпони нек ҳастам. Чўпони нек чони худро барои гўсфандон фидо мекунад. ¹²Мардикор, ки чўпон нест ва гўсфандон аз они ў нестанд, ба рама наздик шудани гургро бинад, гўсфандонро монда, мегурезад ва гург ба онҳо дарафтода, онҳоро пароканда мекунад. ¹³Мардикор аз он сабаб мегурезад, ки парвои гўсфандонро надорад. ¹⁴Ман чўпони нек ҳастам. Ман гўсфандони Худро мешиносам ва онҳо Маро мешиносанд, ¹⁵чунон ки Падар Маро мешиносад ва Ман Падарро мешиносам. Ман чони Худро барои гўсфандон фидо мекунам. ¹⁶Ман гўсфандони дигаре ҳам дорам, ки аз ин оғил нестанд ва Ман бояд онҳоро низ биёрам. Онҳо ба овозам гўш мекунанд ва онро як рама бо як чўпон хоҳад шуд!

¹⁷Падар барои он Маро дўст медорад, ки Ман чони Худро фидо мекунам, то боз онро ба даст оварам. ¹⁸Ҳеч кас чони Маро аз Ман намегираид, Ман онро бо ихтиёри Худ фидо мекунам. Ман қудрат дорам, ки онро фидо кунам ва қудрат дорам, ки онро боз ба даст орам. Ин фармонро Ман аз Падарам гирифтаам».

¹⁹ Аз сабаби ин суханон дар байни мардум бори дигар чанчол ба вучуд омад. ²⁰ Бисёре аз онҳо мегуфтанд: «**Ў** чин дорад ва аз ақл бегона шудааст! Чаро ба суханони **Ў** гӯш медиҳед?» ²¹ «Ин суханони шахси чинзада нестанд, – норозӣ шуданд дигарон. – Магар чин чашмони кӯрро бино карда метавонад?»

Рад шудани Исо

²² Зимиston фаро расид. Дар Уршалим иди Хотираи Покшавии маъбади Худо буд. ²³ Исо дар ҳавлии маъбади Худо, дар айвони Сулаймон мегашт. ²⁴ Яхудиён **Ў**ро миёнагир карда пурсиданд: «То кай моро дар дудилагӣ нигоҳ медорӣ? Ба мо рӯйирост бигӯ, ки Ту Масех ҳастӣ ё не?» ²⁵ Исо ба онҳо ҷавоб дод: «Ман ба шумо аллакай гуфта будам, vale шумо ба Ман бовар намекунед. Он корҳое, ки Ман аз номи Падари Худ иҷро мекунам, дар бораи Ман шаҳодат медиҳанд, ²⁶ аммо шумо ба Ман имон намеоваред, зоро шумо аз ҷумлаи гӯсфандони Ман нестед. ²⁷ Гӯсфандони Ман овози Маро мешунаванд. Ман онҳоро мешиносам ва онҳо аз паси Ман меоянд. ²⁸ Ман ба онҳо ҳаёти абадӣ мебахшам ва онҳо ҳаргиз нобуд намешаванд ва қасе наметавонад онҳоро аз дasti Ман бигирад. ²⁹ Падари Ман, ки онҳоро ба Ман бахшидааст, аз ҳама бузургтар аст ва ҳеч кас онҳоро аз дasti Падари Ман кашида гирифта наметавонад. ³⁰ Ману Падарам як ҳастем».

³¹ Яхудиён боз барои сангсор кардан **Ў** санг бардоштанд. ³² Исо ба онҳо гуфт: «Ман ба шумо аз ҷониби Падар бисёр корҳои нек нишон додаам, пас барои қадоме аз онҳо шумо Маро сангсор кардан меҳоҳед?» ³³ Онҳо ба **Ў** ҷавоб доданд: «Мо Туро на барои корҳои некат сангсор кардан меҳоҳем, балки барои қуфр гуфтанат, чунки Ту инсон ҳастиву Худро Худо мекунӣ!» ³⁴ Исо ҷавоб дод: «Магар дар навиштаҷоте, ки шумо меҳонед, навишта нашудааст: „Ман мегӯям, ки шумо худоён ҳастед“?* ³⁵ Навиштаҷот бошад, ҳеч вакт бекор карда намешавад. Пас,

* 10:34 Забур 81:6

агар Худо касонеро, ки ба онҳо суханонаш равона шудаанд, „худоён“ номида бошад, ³⁶ чӣ тавр шумо сухани гуфтаамро, ки „Ман Писари Худо ҳастам“ куфр мегӯед? Ҳол он ки Падар Маро интихоб карда, ба ҷаҳон фиристодааст! ³⁷ Агар Ман корҳои Падарамро ба амал наоварам, ба Ман имон наоваред! ³⁸ Лекин, агар Ман онҳоро ба амал оварам, ҳарчанд ба Ман имон наоваред ҳам, ба корҳои Ман имон оваред, то бидонед ва бифаҳмад, ки Падар дар Ман аст ва Ман дар Падар ҳастам».

³⁹ Онҳо бори дигар хостанд Ӯро дастгир кунанд, вале Ӯ Худро аз дасти онҳо раҳо кард.

⁴⁰ Исо боз ба он тарафи дарёи Урдун, ки Яхё дар он ҷо пештар мардумро таъмид медод, рафта дар ҳамон ҷо монд. ⁴¹ Мардуми зиёде пеши Ӯ омаданд. Онҳо мегуфтанд, ки Яхё ҳеч муъцизае нишон надода буд, вале ҳамаи суханоне, ки Яхё дар бораи ин Шахс гуфта буд, дурустанд. ⁴² Он гоҳ шумораи бисёри одамон дар он ҷо ба Исо имон оварданд.

Марги Эльъозор

11 ¹ Марде, ки Эльъозор ном дошт, бемор шуд. Ӯ аз деҳаи Байтанё буд, ки дар он Марям бо ҳоҳараш Марто зиндагӣ мекард. ² Марям ҳамон зане буд, ки ба пойҳои Худованд Исо атриёт молида, онҳоро бо мӯйи сари худ хушк карда буд. Эльъозори бемор бародари ӯ буд. ³ Ҳоҳарони Эльъозор ба Исо чунин хабар фиристоданд: «Эй Ҳоҷа, он касе, ки Ту дӯст медорӣ, бемор аст».

⁴ Исо ин хабарро шунида гуфт: «Ин беморӣ на барои марг, балки барои шуҳрату ҷалоли Худо ва барои он аст, ки Писари Худо ба воситаи он шуҳрату ҷалоли Худро нишон дихад».

⁵ Исо Мартову ҳоҳари ӯ ва Эльъозорро дӯст медошт. ⁶ Вале аз бемории Эльъозор хабардор шуда бошад ҳам, боз ду рӯзи дигар дар ҷое, ки буд, монд.

⁷ Баъд ба шогирдонаш гуфт: «Биёд, ба Яхудия бармегардем». ⁸ «Устод, — гуфтанд шогирдони Ӯ, — навакак мардум Туро сангсор кардан меҳостанд ва Ту боз ба он ҷо рафтани

ҳастӣ?» ⁹Исо ба онҳо ҷавоб дод: «Магар рӯз аз дувоздаҳ соат иборат нест? Касоне, ки рӯзона роҳ мераванд, пешпо на-мехӯранд, чунки рӯшноии ин ҷаҳонро мебинанд. ¹⁰Аммо қасоне, ки шабона роҳ мераванд, пешпо меҳӯранд, чунки равшанӣ надоранд». ¹¹Исо инро гуфта, давом дод: «Дӯсти мо Элъозор хобидааст, лекин Ман рафта, ӯро бедор мекунам». ¹²Шогирдон ба Ӯ гуфтанд: «Хоча, агар ӯ хоб рафта бошад, сиҳат мешавад».

¹³Исо марги Элъозорро дар назар дошт, аммо онҳо фикр ме-карданد, ки Ӯ дар бораи хоби одӣ гап мезанад. ¹⁴Он гоҳ Исо ошкоро ба онҳо гуфт: «Элъозор мурдааст, ¹⁵вале Ман барои шумо ҳурсандам, ки дар он ҷо набудам, то ки имони шумо ба Ман қавитар гардад. Ҳоло бошад, биёed, назди ӯ меравем». ¹⁶Он гоҳ Тумо, ки ӯро боз Дугоник меномиданд, ба шогирдони дигар гуфт: «Биёed, мо ҳам меравем, то ҳамроҳи Ӯ бимирем!»

Исо зинда мекунад ва ҳаёт мебахшад

¹⁷Вақте ки Исо ба он ҷо расида омад, Ӯ фахмид, ки Элъозор аллакай чор рӯз дар қабр аст. ¹⁸Деҳаи Байтанё аз Уршалим дур набуд, тақрибан дар масофаи се километр ҷойгир буд. ¹⁹Бинобар ин бисёре аз яхудиён ба назди Марто ва Марям омаданд, то ки барои марги бародарашон ҳамдардиашонро изҳор намоянд. ²⁰Марто чун ҳабари ба назди онҳо омада истодани Исоро шунид, ба пешвози Ӯ берун баромад, вале Марям дар хона монд.

²¹Марто ба Исо гуфт: «Хоча, агар Ту дар ин ҷо мебудӣ, бародарам намемурд! ²²Аммо медонам, ки ҳоло ҳам ҳар чи аз Худо талаб кунӣ, ба Ту медиҳад». ²³«Бародарат зинда мешавад», – гуфт ба ӯ Исо. ²⁴«Медонам, ки дар рӯзи қиёмат, ҳангоми зинда шудани мурдагон вай ҳам зинда мешавад», – ҷавоб дод Марто. ²⁵Исо гуфт: «Ман Ҳамоне ҳастам, ки мурдагонро зинда мекунад ва ҳаёт мебахшад! Қасе ки ба Ман имон дорад, бимирад ҳам, зинда мешавад. ²⁶Инчунин, ҳар қасе ки дар Ман зиндагӣ мекунад ва ба Ман имон меоварад, ҳаргиз намемираад. Ту ба

ин бовар мекунӣ?»²⁷ «Бале, Хоча, — ҷавоб дод Марто, — ман бовар мекунам, ки Ту Масех ва Писари Худо ҳастӣ, ки бояд ба ҷаҳон ояд».

²⁸ Инро гуфта, Марто рафт ва ҳоҳари худ Марямро ҷеф зада, фақат ба ӯ гуфт: «Устод омадааст ва туро даъват мекунад».

²⁹ Марям инро шунида, зуд аз ҷояш барҳест ва ба назди Исо рафт. ³⁰ Исо ҳанӯз ба деха надаромада буд, балки дар ҳамон чое монд, ки Марто ба пешвозаш баромада буд.

³¹ Дар ҳона ҳамроҳи Марям яҳудиёне буданд, ки ӯро дилбардорӣ мекарданд. Вакте онҳо диданд, ки Марям зуд аз ҷояш хеста аз ҳона баромад, гумон карданд, ки вай ба сари қабр рафта, гирия мекунад ва аз паси ӯ равона шуданд. ³² Вакте Марям ба он ҷое, ки Исо буд, омада Ӯро дид, худро пеши пойҳояш партофта гуфт: «Хоча, агар Ту дар ин ҷо мебудӣ, бародарам намемурд».

³³ Вакте Исо Марям ва одамони ҳамроҳаш омадаро гирён дид, охи аламнок қашид ва дилаш пур аз ҳашму ғам шуда ³⁴ гуфт: «Шумо ӯро дар кучо гузоштед?» Онҳо ҷавоб дода гуфтанд: «Рафтем, Хоча, нишон медиҳем». ³⁵ Аз ҷашмони Исо ашк ҷорӣ шуд. ³⁶ Он гоҳ яҳудиён гуфтанд: «Бубинед, ки Ӯ ҷӣ қадар Элъозорро дӯст медошт!» ³⁷ Лекин баъзеи онҳо гуфтанд: «Ӯ, ки ҷашмони ӯрро бино карда буд, магар коре карда наметавонист, ки Элъозор ҳам намурад?»

Исо Элъозорро зинда мекунад

³⁸ Исо бори дигар пур аз ҳашму ғам шуда, ба сари қабр омад. Ин як ғоре буд, ки дар даромадгоҳи он санг гузошта шуда буд.

³⁹ «Сангро дур кунед!» — гуфт Исо. Марто, ҳоҳари шахси мурда ба Ӯ гуфт: «Хоча, охир аз мурдани ӯ аллакай чор рӯз гузаштааст ва бӯй гирифтааст». ⁴⁰ Исо ба ӯ гуфт: «Магар Ман ба ту нагуфта будам, ки агар имон оварӣ, шуҳрату ҷалоли Ҳудоро мебинӣ?»

⁴¹ Сангро дур карданд. Исо ба боло нигоҳ карда гуфт: «Эй Падар, шукри Туро мекунам, ки дуои Маро шунидӣ. ⁴² Ман медонистам, ки Ту ҳамеша дуои Маро мешунавӣ, вале инро ба хотири мардуме, ки дар ин ҷо истодаанд, гуфтам, то онҳо

имон оваранд, ки Маро Ту фиристодай!»⁴³ Инро гуфта, бо овози баланд хитоб кард: «Эй Эльъозор, берун баро!»⁴⁴ Мурда, ки дасту пойхояш бо кафану рўяш бо рўймол печонда шуда буд, аз қабр баромад. Исо ба онҳо гуфт: «Дасту пойҳои ӯро кушоед, то ки роҳ равад!»

Нақшай күштани Исо

⁴⁵ Бисёре аз яхудиёне, ки назди Марям омада буданд, муъцизаи Исоро дида ба Ӯ имон оварданд. ⁴⁶ Аммо баъзе аз онҳо ба пеши фарисиён рафта, дар бораи корҳои Исо хабар доданд.

⁴⁷ Он гоҳ коҳинони калон ва фарисиён маҷлиси шӯрои пиронро ҷамъ карда, гуфтанд: «Чӣ кор мекунем? Ин одам муъцизаҳои зиёде нишон медиҳад. ⁴⁸ Агар мо иҷозат дихем, ки Ӯ кори Худро давом дихад, ҳама ба Ӯ имон меоваранд. Он вақт румиён омада, маъбади моро ва ҳам ҳалқамонро нест мекунанд».

⁴⁹ Яке аз онҳо бо номи Қаёфо, ки дар он сол саркоҳин буд, гуфт: «Шумо ҳеч чизро намефаҳмад! ⁵⁰ Магар аён нест, ки агар ба ҷойи тамоми мардум як нафар бимирад, беҳтар аст, аз он ки тамоми ҳалқ нобуд шавад».

⁵¹ Қаёфо инро ба ихтиёри худ нагуфт, балки чун дар ҳамон сол саркоҳин буд, ӯ чунин пешгӯйӣ кард, ки Исо барои ҳалқ мемирад. ⁵² Вале на танҳо барои ҳалқи яхудиён, инчунин барои муттаҳид гардондани тамоми фарзандони Худо, ки дар рӯйи замин парокандаанд, мемирад. ⁵³ Аз ҳамон рӯз сар карда, онҳо роҳи чӣ тавр күштани Исоро фикр мекарданд. ⁵⁴ Аз ин сабаб Исо дигар дар Яхудия ошкоро намегашт. Вай аз он ҷо ба Эфроим ном шахре, ки дар наздикии биёбон ҷойгир шуда буд, рафта, бо шогирдонаш дар ҳамон ҷо монд.

⁵⁵ Иди Начоти яхудиён наздик мешуд ва аз гӯшаву канори мамлакат мардуми зиёд ба Уршалим равона шуданд, то пеш аз сар шудани ид расму ойини покшавиро ба ҷо оваранд. ⁵⁶ Онҳо дар ҷустуҷӯи Исо буданду дар маъбади Худо аз ҳамдигар мепурсиданд: «Чӣ фикр доред, Ӯ ба ид намеояд?» ⁵⁷ Зоро коҳинони калон ва фарисиён фармон бароварданд, ки агар касе дар кучо

будани Исоро донад, бояд ба онҳо хабар диҳад, то Ӯро даст-
гир кунанд.

Ба сари Исо рехтани равғани атрафшони қиматбаҳо

12 ¹Шаш рӯз пеш аз сар шудани иди Начот Исо ба Бай-
танё ба хонаи ҳамон Элъозоре, ки Исо ӯро зинда карда
буд, омад. ²Ба хотири Ӯ зиёфат барпо карданд. Марто хизмат
мекард ва Элъозор бо ҳамроҳии Исо ва меҳмонони дигар дар
сари дастархон нишаста буд. ³Марям бошад, як шишиаи рав-
ғани атрафшони ниҳоят қиматбаҳоро гирифта, ба пойҳои
Исо молиду бо мӯйҳояш пойҳои Ӯро хушк кард. Хонаро бӯйи
муаттар фаро гирифт.

⁴Ҳамин вақт Яхудои Искарют, яке аз шогирдон, ки дар оян-
да ба Исо хиёнат меқунад, гуфт: ⁵«Чаро ин атриётро ба сесад
динор нафурӯҳтанду пулашро ба камбағалон тақсим накар-
данд?» ⁶Ӯ ҳазинадор буд ва барои манфиати худ аз он ҷо пул
мегирифт. Бинобар ин ӯ на аз сабаби ғами камбағалонро ҳӯр-
дан, балки ба сабаби дузд буданаш он суханонро гуфт. ⁷Вале
Исо дар ҷавоб гуфт: «Марямро ором гузор! Вай ин атриётро
барои рӯзи дафни Ман нигоҳ доштааст. ⁸Камбағалон ҳамеша
бо шумо ҳастанд, вале Ман ҳамеша бо шумо нестам».

⁹Дар айни ҳол бисёре аз аҳолии Яхудия дар Байтанё буда-
ни Исоро дониста, ба он ҷо рафтанд. Вале онҳо на фақат ба
хотири Исо, балки барои дидани Элъозор ҳам, ки Исо ӯро
зинда карда буд, ба он ҷо рафта буданд. ¹⁰Он гоҳ коҳинони
калон қарор доданд, ки Элъозорро ҳам бикишанд, ¹¹зера ба
хотири ӯ мардуми зиёди Яхудия аз онҳо рӯ гардонда, ба Исо
имон меоварданд.

Исо бо тантана ба Уршалим ворид мешавад

¹² Рӯзи дигар мардуми сершуморе, ки ба ид омада буданд,
шуниданд, ки Исо ба Уршалим омада истодааст. ¹³Он гоҳ онҳо
шоҳаҳои дарахти нахлро ҳамчун рамзи шодӣ ба даст гирифта,
ба пешвози Ӯ баромаданд ва фарёд мекарданд:

«Шаъну шараф ба Худо!

Баракат ёбад касе, ки ба номи Худованд меояд!*

Баракат ёбад Шохи Исроил!»

¹⁴ Исо хареро ёфта, ба он савор шуд, зеро дар навиштачот чунин гуфта шудааст:

¹⁵ «Натарсед, эй сокинони шахри Уршалим!

Ана, Шохи шумо саворай харе омада истодааст».^{**}

¹⁶ Шогирдони Ӯ инро он вакт нафаҳмиданд, vale ҳангоме ки Исо ба тамоми шуҳрату ҷалоли Худо соҳиб шуд, онҳо ба ёд оварданд, ки дар навиштачот ҳамаи ин дар борааш навишта шуда буд ва бо Ӯ ҳамин тавр ҳам рӯй дод.

¹⁷ Мардуме, ки дар пешашон Исо Элъозори мурдаро аз қабр ҷеф зада, зинда карда буд, паҳн кардани ин хабарро давом мебоданд. ¹⁸ Аз сабаби шунидани ин муъчиза тӯдаи зиёди одамон ба пешвози Ӯ баромаданд. ¹⁹ Аммо фарисиён ба якдигар гуфтанд: «Медонед, аз дастамон ҳеч коре намеояд! Ана бинед, тамоми ҷаҳон аз пайи Ӯ меравад!»

Исо маргашро пешгӯйӣ мекунад

²⁰ Дар байни онҳое, ки барои саҷда ба ид омада буданд, ғайрияҳудиён ҳам буданд. ²¹ Онҳо ба назди Филиппус, ки аз ахли Байтсайдои Ҷалил буд, омада гуфтанд: «Хоча, мо меҳоҳем, ки Исоро бинем». ²² Филиппус рафта, инро ба Андриёс ҳабар дод ва баъд ҳардӯяшон рафта, ба Исо гуфтанд. ²³ Исо ҷавоб дод: «Вақту соати он расидааст, ки тамоми шуҳрату ҷалоли Писари Одамизод ошкор гардад! ²⁴ Ба шумо сухани ҳақ ва ростро мегӯjam: то донаи гандум ба замин афтида намирад, вай як донаи танҳо мемонад, аммо агар бимирад – ҳосили зиёд меоварад. ²⁵ Касе ки ҳаёташро азиз дорад, онро аз даст медиҳад, vale касе ки дар ин дунё аз ҳаёти худ нафрат кунад, онро барои ҳаёти абадӣ нигоҳ медорад. ²⁶ Ҳар кӣ ба Ман хизмат мекунад,

* 12:13 Забур 117:25-26

** 12:15 Закарё 9:9

бояд аз пасам ояд ва ҳар чое, ки Ман ҳастам, хизматгорам низ ҳамон ҷо мешавад. Касеро, ки ба Ман хизмат мекунад, Падарам сарфароз менамояд.

²⁷ Ҷонам ҳоло дар азоб аст ва чӣ гӯям? Бигӯям, ки „Падар, Маро аз ин соат ҳалос кун!“, vale Ман маҳз барои ҳамин соат омадаам! ²⁸ Эй Падар, номи Худро шуҳрат дех!»

Он ғоҳ аз осмон саде шунида шуд: «Аллакай шуҳрат додам ва боз ҳам шуҳрати бештар медиҳам!»

²⁹ Тӯдаи мардум, ки дар он ҷо истода буданд, ин овозро шунида, бâъзеашон гуфтанд, ки ин садои раъду барқ буд, дигарон гуфтанд, ки фариштае ба Ӯ сухан гуфт. ³⁰ Исо дар ҷавоби онҳо гуфт: «Ин садо на ба хотири Ман, балки ба хотири шумо буд! ³¹ Акнун вақти ҳукм шудани ин ҷаҳон аст, ҳоло ҳукмрони ин ҷаҳон берун ронда мешавад! ³² Вақте ки Ман аз замин боло бардошта мешавам, ҳамаро ба сӯи Худ мекашам!» ³³ Бо ин суҳанон Ӯ ишора мекард, ки чӣ тарз ҷон медиҳад.

³⁴ Мардум ҷавоб доданд: «Мо аз навиштаот мединем, ки Масех то абад зинда мемонад. Пас, чӣ тавр мегӯйӣ, ки Писари Одамизод бояд боло бардошта шавад? Охир, Писари Одамизод кист?» ³⁵ Исо ба онҳо гуфт: «Боз муддати қӯтоҳе нур бо шумо мемонад. Ҳанӯз ки нур доред, роҳ равед, то ки торикий шуморо фаро нагирад, зоро ҳар кӣ дар торикий роҳ меравад, намедонад, ки кучо меравад. ³⁶ Пас, ҳанӯз ки нур бо шумост, ба он имон оваред, то ки писарони нур шавед!» Исо инро гуфта, он ҷойро монда рафт ва аз назари онҳо ғоиб шуд.

Беймонии одамон

³⁷ Бо вучуди он ки Исо дар ҳузури онҳо мӯъцизоти бисёр нишон дод, онҳо ба Ӯ имон наоварданд. ³⁸ Ишаъё пайғамбар гуфта буд:

«Эй Ҳудованд, кист, ки ба паёми мо бовар кардааст?
Кудрати Ҳудо ба кӣ ошкор гардидааст?»*

* 12:38 Ишаъё 53:1

Ин пешгүйй ҳамин тавр ичро шуд.

³⁹ Инчуунин онхо боз аз он сабаб имон оварда натавонистанд, ки Ишаё пайғамбар чунин ҳам гуфта буд:

⁴⁰ «Худо чашмони онхоро нобино
Ва ақли онхоро тира кардааст,
То ки онхо бо чашмони худ набинанд
Ва бо ақли худ дарк накунанд,
Вагарна ба Ман рӯ меоварданд,
То Ман онхоро шифо дихам».*

⁴¹ Ишаё барои он чунин гуфта буд, ки шухрату ҷалоли Исо-ро дид ва дар бораи Ӯ сухан гуфт.

⁴² Ба ҳар ҳол, бисёри одамон, ҳатто аз байнин мансабдорон низ ба Исо имон оварданд, vale аз тарси фарисиён ошкоро ба ин иқрор намешуданд, ки мабодо онхоро аз ҷамоатхонаҳо пеш накунанд. ⁴³ Зеро онхо назар ба таърифе, ки аз ҷониби Худо аст, таърифи инсониро зиёдтар дӯст доштанд.

⁴⁴ Исо бо овози баланд хитоб кард: «Ҳар кӣ ба Ман имон оварад, на ба Ман, балки ба Касе, ки Маро фиристодааст, имон меоварад. ⁴⁵ Ҳар кӣ Маро мебинад, он Касеро мебинад, ки Маро фиристодааст. ⁴⁶ Ман ҳамчун нур ба ҷаҳон омадаам, то ҳар кӣ ба Ман имон оварад, дар торикий намонад. ⁴⁷ Ман ҳеч касеро, ки суханони Маро мешунаваду ичро намекунад, ҳукм наҳоҳам кард, чунки Ман на барои ҳукм кардани ҷаҳон, балки барои начот додани он омадаам. ⁴⁸ Касе, ки Маро инкор мекунад ва суханони Маро қабул намекунад, вай аллакай ҳукмкунанда дорад. Дар рӯзи қиёмат он суханон, ки Ман гуфтам, ӯро ҳукм мекунанд, ⁴⁹ чунки Ман аз Ҳуд сухан нагуфтаам, балки Падаре, ки Маро фиристодааст, чӣ гуфтани чӣ гуна сухан гуфтанамро фармон додааст. ⁵⁰ Ва Ман медонам, ки фармони Ӯ ҳаёти абадӣ мебахшад. Бинобар ин Ман танҳо он чиро мегӯям, ки Падар ба Ман гуфтааст».

* 12:40 Ишаё 6:10

Исо пойҳои шогирдонро мешӯяд

13 ¹Як рӯз пеш аз иди Начот Исо дид, ки вакту соати аз ин дунё гузаштан ва ба пеши Падараш рафтани Ӯ расидааст. Ӯ дар ин дунё одамони Худро дӯст медошт ва мухаббаташ нисбат ба онҳо то охир пойдор буд.

²⁻³ Шайтон аллакай ба дили Яҳудои писари Шимъуни Искарют фикри дар ҳаққи Исо хиёнат карданро ҷо карда буд. Исо медонист, ки Падар ҳама чизро ба дasti Ӯ супоридааст ва Ӯ аз ҷониби Худо омада, ба пеши Худо бармегардад. Аз ин рӯ, ҳангоми ҳӯроки шом ⁴Ӯ аз сари дастархон бархеста, ҷомаашро қашиду миёни Худро бо дастпок баст. ⁵Пас, ба тағорае об рехта, ба шустан ва бо сачоқи дар миён бастааш хушк кардани пойҳои шогирдон шурӯъ кард.

⁶Ӯ ба назди Шимъуни Петрус омад ва Шимъуни Петрус гуфт: «Хоча, магар Ту пойҳои маро шустани ҳастӣ?!» ⁷Исо ҷавоб дод: «Ҳоло ту кори карда истодаамро намефаҳмӣ, баъдтар мефаҳмӣ». ⁸Он гоҳ Петрус ба Ӯ гуфт: «Ҳаргиз пойҳои маро намешӯй!». Исо ҷавоб дод: «Агар нашӯям, ту бо Ман ҳеч муносибате наҳоҳӣ дошт!» ⁹Шимъуни Петрус дар ҷавоб гуфт: «Хоча, пас на фақат пойҳоямро, балки дастону сарамро низ бишӯй!» ¹⁰«Барои қасе, ки баданашро шустааст, танҳо пойҳояшро шустан лозим аст, чунки ӯ комилан пок аст, — гуфт Исо. — Шумо ҳам пок ҳастед, vale на ҳама». ¹¹Зоро Ӯ медонист, ки дар ҳаққаш кӣ хиёнат мекунад ва барои ҳамин гуфт, ки на ҳама пок ҳастанд.

¹²Баъд аз он ки пойҳои онҳоро шуст, либосашро пӯшиди боз ба сари дастархон нишаста гуфт: «Оё медонед, ки Ман бароятон чӣ кор кардам? ¹³Шумо Маро Устод ва Хоча меномед ва ин дуруст аст, чунки Ман ҳамонам. ¹⁴Пас, агар Ман, ки Хоча ва Устоди шумо ҳастам, пойҳои шуморо шуста бошам, шумо низ бояд пойҳои яқдигарро бишӯед. ¹⁵Ман ба шумо намунаи ибрат шудам, ки шумо айнан ба мисле ки Ман нисбат ба шумо рафтор кардам, рафтор кунед. ¹⁶Ба шумо сухани ҳақ ва ростро мегӯям, ки хизматгор аз хочаи худ ва шахси фиристодашуда аз

фиристандаи худ бузургтар нест.¹⁷ Акнун ки шумо ин чизхоро медонед, хушбаҳт мешавед, агар онҳоро ба амал оваред.

¹⁸ Ман на дар бораи ҳамаи шумо мегӯям. Ман қасони интихобкардаамро медонам. Вале бигзор суханони навиштаҷот ба амал оянд: „Касе ки нони Маро меҳӯрд, бар зидди Ман бархостааст“.* ¹⁹ Ипро ҳоло пеш аз рӯй доданаш ба шумо мегӯям, то ки ҳангоми ба амал омадани ин ҳодиса имон оваред, ки ин Ман ҳастам.** ²⁰ Ба шумо сухани ҳақ ва ростро мегӯям, ҳар кӣ фиристодаи Маро қабул кунад, Маро қабул мекунад ва ҳар кӣ Маро қабул кунад, Фиристандаи Маро қабул мекунад».

Пешгӯйии Исо дар бораи хиёнат дар ҳаққи Ӯ

²¹ Чун Исо ин суханонро гуфт, рӯҳан ба изтироб омада эълон кард: «Ба шумо сухани ҳақ ва ростро мегӯям, яке аз шумо ба Ман хиёнат мекунад».

²² Шогирдон ба яқдигар нигоҳ карда, дар ҳайрат монданд, ки Ӯ ипро дар бораи кӣ гуфта бошад. ²³ Яке аз шогирдон, ки Исо ўро дӯст медошт, дар паҳлуи Ӯ такя карда нишаста буд.

²⁴ Шимъуни Петрус ба ӯ ишора кард, то аз Исо бипурсад, ки Ӯ ипро дар бораи кӣ гуфт. ²⁵ Он шогирд ба Исо наздиктар шуда пурсид: «Хоча, ин кист?» ²⁶ Исо ҷавоб дод: «Лукмаи нонро дар коҳа тар карда ба касе дихам, ҳамон аст». Баъд лукмаи нонро тар карда, ба Яхудо писари Шимъуни Исқарют дод.

²⁷ Ҳамин ки Яхудо лукмаи нонро гирифт, шайтон ба вучуди ӯ доҳил шуд. Исо ба ӯ гуфт: «Он ниятеро, ки дар дил дорӣ, зудтар ичро бикун».

²⁸ Ҳеч касе аз онҳое, ки дар сари дастархон буданд, нафаҳмиданд, ки барои чӣ Исо ба ӯ ин суханро гуфт. ²⁹ Азбаски ҳазинаи пул дар дasti Яхудо буд, баъзеҳо гумон карданд, ки Исо ба ӯ фармуд, то ҳар чи барои ид лозим аст, барояшон бихарад ё ки ба бенавоён ҷизе бидихад.

* 13:18 Забур 40:10

** 13:19 Нигоҳ ба эзоҳи 8:24

³⁰ Яхудо нонро гирифта, ҳамон замон берун баромад. Шаб буд.

Фармонаи нав

³¹ Вақте ки ў берун баромад, Исо гуфт: «Акнун Писари Одамизод шухрату ҷалол ёфт ва Худо низ ба воситай Ӯ шухрату ҷалол ёфт. ³² Азбаски Худо дар Ӯ шухрату ҷалол ёфт, пас Худо низ Ӯро ҳамроҳи Худ шухрату ҷалол медиҳад ва инро ба зудӣ мекунад. ³³ Эй фарзандонам, муддати кам мондааст, ки Ман ҳамроҳи шумо мемонам. Шумо Маро ҷустуҷӯ хоҳед кард, вале, ҷӣ тавре ки ба роҳбарони яҳудӣ гуфта будам, акнун ба шумо низ мегӯям, ба он ҷое, ки Ман меравам, шумо омада наметавонед. ³⁴ Ман ба шумо фармони нав медиҳам, ки яқдигарро дӯст доред. Ҳамон тавре ки Ман шуморо дӯст доштам, шумо низ яқдигарро дӯст доред. ³⁵ Агар нисбат ба яқдигар мухабbat дошта бошед, ҳама хоҳанд фаҳмид, ки шумо шогирдони Ман ҳастед».

Исо инкори Петрусро пешгӯйӣ мекунад

³⁶ Шимъуни Петрус аз Ӯ пурсид: «Хоҷа, Ту ба кучо меравӣ?» «Ба ҷое, ки Ман меравам, ту ҳоло аз паси Ман омада наметавонӣ, – ҷавоб дод Исо, – аммо баъдтар ҳоҳӣ омад». ³⁷ Петрус ба Ӯ гуфт: «Хоҷа! Ҷаро ман ҳоло аз паси Ту рафта наметавонам? Ман тайёрам ҷони ҳудро барои Ту фидо кунам!» ³⁸ Исо ҷавоб дод: «Ҷонатро фидои Ман мекунӣ?! Ба ту сухани ҳақ ва ростро мегӯям, пеш аз он, ки ҳурӯс ҷеф занад, ту се бор Маро инкор ҳоҳӣ кард!»

Исо ягона роҳ ба сӯйи Худост

14 ¹Исо суханашро давом дода гуфт: «Бигзор дилҳоятонро ғаму ғусса фаро нағирад! Ба Худо имон оваред ва ба Ман низ имон оваред! ²Дар ҳонаи Падари Ман ҳуҷраҳо бисёранд. Агар чунин намебуд, магар Ман ба шумо меғуфтам, ки рафта, барои шумо ҷой тайёр мекунам? ³ Вақте ки Ман меравам ва барои шумо ҷой тайёр мекунам, баргашта, шуморо пеши Худ

мебарам, то дар чое, ки Ман ҳастам, шумо ҳам бошед.⁴ Шумо роҳро ба он чое, ки Ман меравам, медонед».

⁵ Он гоҳ Тумо ба ӯ гуфт: «Хоча, мо намедонем, ки Ту ба кучо меравӣ. Пас роҳро аз кучо дониста метавонем?» ⁶ Исо ба ӯ гуфт: «Ман роҳ, ҳақиқат ва ҳаёт ҳастам. Ҳеч кас пеши Падар намеояд, магар ин ки фақат ба воситай Ман. ⁷ Модоме ки шумо Маро мешиносад, Падарамро ҳам мешиносад. Аз имрӯз эътиборан шумо ӯро мешиносад ва ӯро дидад!»

⁸ «Хоча! – гуфт ба ӯ Филиппус, – Падарро ба мо нишон дех ва ин бароямон кифоя аст». ⁹ Исо дар ҷавоб гуфт: «Ман ин қадар ҳамроҳи шумо будам ва ту, Филиппус, Маро то ҳол намешиносӣ? Ҳар кӣ Маро дид ба бошад, Падарро диддааст. Пас ҷӣ гуна ту „Падарро ба мо нишон дех“ мегӯйӣ? ¹⁰ Магар бовар намекунӣ, ки Ман дар Падар ҳастам ва Падар дар Ман аст? Суханонеро, ки Ман ба шумо мегӯям, аз Ҳудам намегӯям. Падарам, ки дар Ман аст, корҳои Ҳудро ичро мекунад. ¹¹ Ба Ман бовар кунед, ки Ман дар Падар ҳастам ва Падар дар Ман аст. Вагарна ба хотири он корҳо, ки мекунам, бовар кунед. ¹² Ба шумо сухани ҳақ ва ростро мегӯям, ҳар шахсе, ки ба Ман имон оварад, корҳоеро, ки Ман мекунам, ӯ ҳам мекунад. Он шахс, инчунин, корҳои аз он бузургтарero мекунад, чунки Ман ба назди Падарам меравам. ¹³ Инчунин, ҳар чиро, ки аз номи Ман талаб кунед, Ман ичро мекунам, то ки шуҳрату ҷалоли Падар дар Писар намоён гардад. ¹⁴ Агар ба номам чизеро аз Ман талаб кунед, Ман онро ичро ҳоҳам кард.

Ваъда дар бораи Рӯҳулкӯдс

¹⁵ Агар шумо Маро дӯст доред, фармонҳои Маро ичро мекунад. ¹⁶ Он гоҳ Ман аз Падарам ҳоҳиш мекунам ва ӯ ба шумо Пуштибони дигареро медиҳад, ки то абад бо шумо мемонад. ¹⁷ Ин Рӯҳи ростӣ аст, ки ҷаҳон ӯро қабул карда наметавонад, чунки ӯро на мебинаду на мешиносад. Вале шумо ӯро мешиносад, чун Вай ҳамроҳи шумо аст ва дар вучуди шумо мешавад.

¹⁸ Ман шуморо бепараастор намегузорам: ба назди шумо бармегардам. ¹⁹ Ба наздикӣ ҷаҳон Маро дигар намебинад, vale шумо Маро ҳоҳед дид. Азбаски Ман зиндаам, шумо ҳам зинда ҳоҳед буд. ²⁰ Дар он рӯз ҳоҳед донист, ки Ман дар Падарам ҳастам ва шумо дар Ман ҳастед ва Ман дар шумо.

²¹ Ҳар кӣ бо фармонҳои Ман розӣ шаваду онҳоро ичро кунад, вай қасест, ки Маро дӯст медорад ва ҳар кӣ Маро дӯст дорад, ўро Падари Ман ҳам дӯст медорад. Ман низ ўро дӯст медорам ва Ҳудро ба ў ошкор мекунам». ²² Яхудои дигар, на он Яхудои Искарют гуфт: «Хоча, ин чӣ тавр мешавад, ки Ту Ҳудро ба мо зоҳир мекунӣ, аммо на ба ҷаҳон?» ²³ Исо дар ҷавоби ў гуфт: «Ҳар кӣ Маро дӯст дорад, қаломи Маро риоя мекунад. Он гоҳ Падари Ман ҳам ўро дӯст медорад. Мо пеши ў меоем ва ҳамроҳи ў зиндагӣ мекунем. ²⁴ Қасе ки Маро дӯст намедорад, суханони Маро ичро намекунад. Он сухане, ки шумо мешунавед, аз Ман нест, балки сухани Падар аст, ки Маро фиристодааст.

²⁵ Ман ин суханонро ба шумо ҳанӯз ки бо шумо ҳастам, мегӯям. ²⁶ Вале Пуштибон, Рӯхулқудс, ки ўро Падар аз номи Ман ба шумо мефиристад, ҳама чизро ба шумо ёд медиҳад ва ҳар сухани Маро ба шумо хотиррасон мекунад.

²⁷ Ман оромиро бо шумо мемонам, оромии Ҳудамро ба шумо медиҳам. Ман онро ба шумо на ба он тавре медиҳам, ки ҷаҳон медиҳад. Ғаму ғуссаро аз дилҳоятон дур кунеду ҳаросон нашавед! ²⁸ Шумо аллакай суханони гуфтаи Маро шунида будед, ки Ман меравам ва ба назди шумо бармегардам. Агар Маро дӯст медоштед, ҳурсанд мешудед, ки Ман ба пеши Падар меравам, зоро Падар аз Ман бузургтар аст. ²⁹ Ана Ман инро пеш аз ба амал омаданаш ба шумо гуфтам, то вакте ки ин ҳодиса ба амал меояд, имон оваред! ³⁰ Ман дигар вақти дароз бо шумо гап намезанам, чунки ҳукмрони ин ҷаҳон, яъне шайтон омада истодааст. Вай бар Ман ҳеч қудрате надорад, ³¹ вале Ман аз рӯйи фармони Падар, ки ба Ман додааст, ин корро мекунам, то ҷаҳон бидонад, ки Ман Падарро дӯст медорам. Бархезед, биёед, аз ин ҷо меравем!»

Токи хақиқӣ ва шоҳаҳои он

15 ¹Исо суханашро давом дода гуфт: «Ман токи хақиқӣ ҳастам ва Падари Ман токпарвар аст. ²Ҳар шоҳаеро, ки дар Ман ҳосил намедихад, Ӯ бурида мепартояд ва ҳар шоҳай ҳосилдиҳандаро хомток мекунад, то меваи бештаре ба бор оварад. ³Шумо аллакай ба воситаи суханоне, ки Ман ба шумо гуфтаам, пок шудаед. ⁴Дар Ман бимонед, чунон ки Ман дар шумо ҳастам. Ҳамон тавр ки шоҳа агар дар ток набошад, аз худ ҳосил ба бор оварда наметавонад, ҳамчунин шумо низ, агар дар Ман намонед, аз худ самар оварда наметавонед. ⁵Ман ток ҳастам ва шумо шоҳаҳо ҳастед. Танҳо онҳое, ки дар Ман ҳастанд ва Ман дар онҳо ҳастам, ҳосили фаровон ба бор меваранд, чунки бе Ман шумо ҳеч коре карда наметавонед. ⁶Ҳар кӣ дар Ман намонад, мисли шоҳа партофта шуда, баъд хушк мешавад. Чунин шоҳаҳоро ҷамъ карда, ба оташ мепартоянду месӯzonанд. ⁷Агар шумо дар Ман бимонед ва суханони Ман дар шумо бимонанд, ҳар чизеро, ки талаб қунед, бароятон ичро мешавад! ⁸Падари Ман бо он шуҳрату ҷалол мейбад, ки шумо самари зиёд меоваред ва бо ин нишон медиҳед, ки шоғирдони Ман ҳастед.

⁹ Ҷӣ тавре ки Падар Маро дӯст медорад, ҳамон тавр Ман ҳам шуморо дӯст медорам. Дар муҳаббати Ман зиндагӣ қунед! ¹⁰Ман фармонҳои Падарамро ичро кардам ва дар муҳаббаташ зиндагӣ мекунам. Ҳамон тавр шумо низ агар фармонҳои Маро ичро қунед, дар муҳаббати Ман зиндагӣ мекунед. ¹¹Ман инро ба шумо барои он гуфтам, ки шодии Ман дар шумо бошад ва шодиатон комил гардад. ¹²Фармони Ман ин аст: чунон ки Ман шуморо дӯст медорам, ҳамон тавр шумо яқдигарро дӯст доред. ¹³ Вақте ки касе ҷонашро барои дӯстонаш фидо мекунад, аз ин муҳаббати бузургтаре нест. ¹⁴ Агар фармонҳои Маро ичро қунед, шумо дӯстони Ман ҳастед. ¹⁵ Ман дигар шуморо хизматгор наменомам, зоро хизматгор намедонад, ки хочаи ӯ ба ҷӣ кор машғул аст. Лекин Ман шуморо дӯстони Ҳуд меҳонам,

чунки ҳама чизи аз Падар шунидаамро ба шумо гуфтаам.
¹⁶ Шумо Маро интихоб накардаед, балки Ман шуморо интихоб карда, таъин намудаам, ки рафта мевае биёред, ки то абад мемонад. Он гоҳ ҳар чи ба номи Ман аз Падар талаб кунед, Ӯ ба шумо медиҳад. ¹⁷ Пас, фармони Ман барои шумо ин аст, ки ҳамдигарро дӯст доред.

Нафрати чаҳон

¹⁸ Агар чаҳон аз шумо нафрат кунад, донед, ки пеш аз шумо аз Ман нафрат дошта буд. ¹⁹ Агар шумо аз ин чаҳон мебудед, чаҳон шуморо ҳамчун аз они худ дӯст медошт. Вале аз сабаби он ки Ман шуморо аз ин чаҳон интихоб карда гирифтам ва шумо аз ин чаҳон нестед, ин чаҳон аз шумо нафрат дорад. ²⁰ Дар хотир доред, ки Ман ба шумо чӣ гуфта будам: „Хизматгор аз хочаи худ бузургтар нест“. Пас, агар Маро ғаму озор дода бошанд, шуморо низ ғаму озор медиҳанд. Агар суханони Маро ичро карда бошанд, суханони шуморо низ ичро мекунанд. ²¹ Аммо мардум ҳамаи инро бо шумо ба хотири Ман мекунанд, чунки Фиристандай Маро намешиносанد. ²² Агар Ман ба чаҳон намеомадам ва ба онҳо сухане намегуфтам, онҳо гуноҳе намедоштанд, вале акнун барои сафед кардани гуноҳи худ баҳона надоранд. ²³ Касе, ки аз Ман нафрат мекунад, аз Падари Ман низ нафрат дорад. ²⁴ Агар Ман дар байни онҳо он корҳоеро, ки касе накардааст, намекардам, онҳо гуноҳ намедоштанд. Вале акнун онҳо он корҳоро диданд ва бо вучуди ин аз Ман ва ҳам аз Падарам нафрат доранд. ²⁵ Ин барои ичро шудани гуфтаҳои навиштаҷоти онҳо ба амал меояд, ки гуфта шудааст: „Бесабаб аз ман нафрат доштанд“.*

²⁶ Вале Ман ба шумо Пуштибон, яъне Рӯҳи ростиро мефиристам. Ӯ аз ҷониби Падар меояд ва дар бораи Ман шаҳодат медиҳад. ²⁷ Инчунин, шумо ҳам шаҳодат медиҳед, зоро шумо аз рӯзҳои аввал бо Ман будед».

* ^{15:25} Забур 34:19; 68:5

16 ¹Исо давом дод: «Ман инро ба шумо барои он гуфтам, ки ба шубҳа афтода, гумроҳ нашавед. ²Шуморо аз ҷамоатхонаҳо пеш мекунанд. Ҳатто чунон замоне фаро мерасад, ки қушандагони шумо фикр мекунанд, ки бо ин корашон ба Ҳудо хизмат мекунанд. ³Онҳо аз сабаби он ҷунин рафтор мекунанд, ки на Падар ва на Маро мешиносанд. ⁴Аммо Ман ин ҷизҳоро ба шумо барои он гуфтам, ки ҳангоми расидани ин вақт шумо ба хотир оред, ки Ман дар бораи онҳо ба шумо гуфта будам.

Кори Рӯхулкудс

Аз аввал дар бораи ин ҷизҳо ба шумо нагуфтам, ҷунки ҳамроҳи шумо будам. ⁵Акнун пеши он Касе меравам, ки Маро фиристодааст. Вале ҳеч касе аз шумо ба Ман савол намедиҳад, ки „Ту ба кучо меравӣ?“, ⁶ҷунки суханони Ман дилҳои шуморо пур аз ғам карданд. ⁷Аммо Ман ба шумо рост мегӯям: рафтани Ман барои фоидай шумост. Зоро, агар Ман наравам, Пуштибон пеши шумо намеояд ва агар биравам, Ӯро ба назди шумо мефиристам. ⁸Вақте ки Ӯ меояд, фикрронии нодурусти ин ҷаҳонро дар бораи гуноҳ, росткорӣ ва ҳукмкуни фош мекунад: ⁹гуноҳ дар ин аст, ки онҳо ба Ман имон намеваранд, ¹⁰росткорӣ дар ин аст, ки Ман ба пеши Падарам меравам ва шумо дигар Маро намебинед, ¹¹ҳукмкуни аз он иборат аст, ки ҳукмрони ин ҷаҳон аллакай ҳукм шудааст.

¹² Ман боз бисёр ҷизи ба шумо гуфтаний дорам, аммо алҳол шумо тоқати шунидани онро надоред. ¹³Вақте ки Рӯхи ростӣ меояд, Ӯ шуморо сӯи тамоми ростӣ роҳнамоӣ мекунад, зоро Ӯ аз Ҳуд ҷизе намегӯяд, балки он чиро, ки мешунавад, ба шумо мегӯяд. Ӯ ба шумо дар бораи ҳодисаҳои оянда ҳабар медиҳад. ¹⁴Ӯ Маро шуҳрату ҷалол медиҳад, зоро Ӯ гуфтаҳои Маро гирифта, ба шумо нақл мекунад. ¹⁵Ҳар чи Падар дорад, аз они Ман аст. Аз ин сабаб Ман гуфтам, ки Ӯ гуфтаҳои Маро гирифта, ба шумо нақл мекунад.

Ғаму ғусса ба шодӣ табдил меёбад

¹⁶ Баъд аз андаке шумо Маро дигар намебинед, vale баъд аз андаки дигар Маро боз хоҳед дид». ¹⁷ Он гоҳ баъзе аз шогирдон ба ҳамдигар гуфтанд: «Ӯ „баъд аз андаке шумо Маро дигар намебинед, vale баъд аз андаки дигар Маро боз хоҳед дид“ ва „чунки Ман ба пеши Падар меравам“ гуфта, чиро дар назар дорад? ¹⁸ Ӯ „андаке“ гуфта чиро дар назар дорад? Мо намефаҳмем, ки Ӯ дар бораи чӣ гуфта истодааст».

¹⁹ Исо фахмид, ки онҳо ба Ӯ савол додани ҳастанд, бинобар ин гуфт: «Шумо аз якдигар мепурсед, ки „баъд аз андаке шумо Маро дигар намебинед, vale баъд аз андаки дигар Маро боз хоҳед дид“ гуфта, чиро дар назар доштам? ²⁰ Ба шумо сухани ҳақ ва ростро мегӯям, ки шумо гиря карда, андӯҳгин мешавед, vale чаҳон шодӣ мекунад. Шумо ғамгин мешавед, аммо ғами шумо ба шодӣ мубаддал мегардад. ²¹ Ҳангоми таваллуди кӯдак зан ғамгин мешавад, чун соати азоби вай расидааст, vale вақте ки кӯдакро таваллуд мекунад, дарду азобро фаромӯш карда, шодӣ мекунад, ки инсоне ба дунё омадааст. ²² Инак, шумо ҳам ҳоло ғамгин ҳастед, аммо Ман шуморо боз мебинам ва дилҳои шумо шод мегарданд ва он шодиро хеч кас аз шумо гирифта наметавонад.

²³ Он рӯз шумо аз Ман чизе намепурсед. Ба шумо сухани ҳақ ва ростро мегӯям, ҳар чиро ки бо номи Ман аз Падар талаб кунед, Ӯ ба шумо хоҳад дод. ²⁴ То ҳол шумо аз номи Ман чизеро талаб накардаед. Талаб кунед ва ба даст меоваред ва шодии шумо пурра мешавад.

Ғалаба бар чаҳон

²⁵ Ман дар ин бора ба шумо бо масалҳо гуфтам, лекин замоне фаро мерасад, ки ба шумо на бо масалҳо, балки кушоду равшан дар бораи Падар нақл мекунам. ²⁶ Дар он рӯз бо номи Ман аз Ӯ талаб мекунед. Ман намегӯям, ки барои шумо аз Падар талаб мекунам, ²⁷ зоро Худи Падар шуморо дӯст медорад, ба

сабаби он ки шумо Маро дўст доштед ва имон овардед, ки Ман аз чониби Худо омадаам.²⁸ Ман аз чониби Падар ба ин чаҳон омадаам ва ин чаҳонро тарк карда, ба назди Падар меравам».

²⁹ «Акнун Ту күшоду равшан ва бе масалҳо гап зада истодай, — гуфтанд ба Ӯ шогирдон. ³⁰ — Ҳоло мо фахмидем, ки Ту ҳама чизро медонӣ ва хочати аз Ту пурсидан нест. Бинобар ин мо имон дорем, ки Ту аз чониби Худо омадай». ³¹ «Акнун имон овардед? — гуфт дар ҷавоби онҳо Исо. ³² — Инак вақту соате меояд ва он аллакай фаро расидааст, ки ҳамаи шумо паро-канда шуда ба ҳонаҳои худ меравед ва Маро танҳо мегузоред. Вале Ман танҳо нестам, зеро Падар ҳамроҳи Ман аст. ³³ Ман ин чизҳоро ба шумо гуфтам, то ки шумо аз Ман оромӣ пайдо кунед. Дар дунё шуморо азобу укубат интизор аст, вале шумо далер бошед: Ман бар ин чаҳон ғолиб шудаам!»

Исо барои шогирдонаш дуо мекунад

17 ¹Баъд аз ин суханон Исо ба сӯи осмон нигоҳ карда гуфт:
«Эй Падар, вақт фаро расид. Писари Ҳудро шуҳрату ҷалол дех, то ки Писар Туро шуҳрату ҷалол бидиҳад, ²чунки Ту бар сари ҳамаи одамон ба Ӯ қудрат додай, то ки Ӯ низ ба ҳамаи қасоне, ки ба Ӯ бахшидай, ҳаёти абадӣ дихад. ³Зеро ҳаёти абадӣ ин аст, ки Туро, Ҳудои ягонаи ҳақиқӣ ва Исои Масехро, ки Ту фиристодай, шиносанд. ⁴Ман бо анҷом додани он коре, ки Ту ба Ман супорида будӣ, Туро дар рӯйи замин шуҳрату ҷалол додам. ⁵Акнун эй Падар дар назди Ҳуд Маро бо он шуҳрату ҷалоле, ки Ман пеш аз пайдоиши олам дар назди Ту доштам, ҷалол бидех.

⁶ Ман номи Туро ба он қасоне, ки Ту аз чаҳон гирифта, ба Ман бахшидай, маълум кардам. Онҳо аз они Ту буданду Ту онҳоро ба Ман бахшидӣ ва онҳо қаломи Туро риоя карданд. ⁷Акнун онҳо медонанд, ки ҳама чизи ба Ман додаат, аз они Туст. ⁸Зеро он қаломеро, ки Ту ба Ман додӣ, Ман ба онҳо расондам ва онҳо қабул карда, дар ҳақиқат фахмиданд, ки Ман аз назди Ту омадаам ва боварӣ доранд, ки Ту Маро фиристодай.

⁹ Ман барои онҳо дуо мекунам. Ман на барои чаҳон, балки барои онҳое дуо мекунам, ки Ту ба Ман додай, чунки онҳо аз они Туанд. ¹⁰ Зеро ҳамаи онҳое, ки Ман дорам, аз они Туанд ва онҳое, ки Ту дорӣ, аз они Ман ҳастанд ва ба воситай онҳо Ман шуҳрату ҷалол ёфтам. ¹¹ Ман акнун аз ин чаҳон меравам ва ба назди Ту бармегардам, vale онҳо дар ин чаҳон мемонанд. Эй Падари Пок, бо қудрати номи Худ, ки Ту ба Ман додай, онҳоро муҳофизат бикун, то онҳо як бошанд, чунон ки Ману Ту бо ҳам як ҳастем. ¹² То вақте ки Ман бо онҳо будам, онҳоро бо қудрати номи Ту, ки ба Ман бахшидай, муҳофизат ва нигаҳбонӣ кардам. Аз онҳо касе ҳам ҳалок нашуд, ғайр аз як нафар, ки бояд ҳалок мешуд, то ки гуфтаҳои навиштаҷот ба амал оянд. ¹³ Вале акнун Ман назди Ту меравам ва ин чизҳоро ҳанӯз ки дар ин чаҳон ҳастам, мегӯям, то ки дилҳои онҳо аз шодии Ман пур шаванд. ¹⁴ Ман қаломи Туро ба онҳо расондаам ва чаҳон аз онҳо нафрят кард, чунки онҳо аз ин чаҳон нестанд, ҳамон тавр ки Ман ҳам аз ин чаҳон нестам. ¹⁵ Ман талаб намекунам, ки Ту онҳоро аз чаҳон бибарӣ, аммо меҳоҳам, ки онҳоро аз шайтон муҳофизат намойӣ. ¹⁶ Онҳо аз ин чаҳон нестанд, чунон ки Ман ҳам аз ин чаҳон нестам. ¹⁷ Ба воситай ҳақиқат онҳоро барои Худ чудо кун, қаломи Ту ҳақиқат аст. ¹⁸ Чунон ки Ту Маро ба чаҳон фиристодай, ҳамин тавр Ман ҳам онҳоро ба чаҳон фиристодаам. ¹⁹ Ман ба хотири онҳо Ҳудро ба Ту бахшидам, то ки онҳо низ ба воситай ҳақиқат ҳудро ба Ту бахшида тавонанд.

²⁰ Ман на факат барои онҳо дуо мекунам, балки барои қасоне ҳам, ки ба воситай суханони онҳо ба Ман имон мевараанд. ²¹ Бигзор ҳамаи онҳо як шаванд. Бигзор, чӣ тавре ки Ту, Падар дар Ман ҳастӣ ва Ман дар Ту ҳастам, онҳо низ дар Мо бошанд, то чаҳон имон оварад, ки Маро Ту фиристодай. ²² Ман ба онҳо ҳамон шуҳрату ҷалолеро додаам, ки Ту ба Ман додай, то онҳо як бошанд, чунон ки Ману Ту як ҳастем. ²³ Ман дар онҳо ҳастам ва Ту дар Ман ҳастӣ, то ки онҳо дар ягонагии комил бошанду чаҳон бидонад, ки

Ту Маро фиристодай ва ҳамон тавре ки Маро дўст медорӣ, онҳоро низ дўст медорӣ.

²⁴ Эй Падар, меҳоҳам, онҳоеро, ки Ту ба Ман бахшидай, ҳамроҳи Ман дар он чое бошанд, ки Ман мешавам ва он шуҳрату ҷалолеро бубинанд, ки Ту ба Ман додай, зеро Ту Маро пеш аз оғариниши олам дўст доштай. ²⁵ Эй Падари одил, ҷаҳон Туро нашиноҳт, валие Ман Туро мешиносам ва онҳо медонанд, ки Ту Маро фиристодай. ²⁶ Ман ба онҳо Туро ошкор кардам ва боз ҳам ошкор мекунам, то он муҳаббате, ки Ту нисбат ба Ман дорӣ, дар онҳо низ бошад ва Ман ҳам дар онҳо бошам».

Дастгир шудани Исо

18 ¹Пас аз ин суханон Исо ҳамроҳи шогирдонаш баромада, ба канори дигари водии Қидрӯн гузашт. Дар он ҷо боғе буд ва Исо бо шогирдонаш ба он боғ даромад. ² Яҳудо, ки ба Исо хиёнат кард, он чоро медонист, чунки Исо ва шогирдонаш бисёр вақт дар он ҷо ҷамъ меомаданд. ³ Инак, Яҳудо бо худ дастай аскарони румӣ ва посбононро, ки аз тарафи коҳинони қалон ва фарисиён фиристода шудаанд, ба он ҷо овард. Онҳо ҳама силоҳдор буданд ва дар даст ҷароғу машъал бардошта меомаданд.

⁴ Исо медонист, ки бо Ҷӣ чӣ ҳодиса рӯй медиҳад, бинобар ин ба пеши онҳо баромада пурсид: «Шумо киро ҷустуҷӯ мекунед?»

⁵ Онҳо ҷавоб доданд: «Иси Носириро». «Ин Ман ҳастам*», – ҷавоб дод Исо. Яҳудо, ки ба Исо хиёнат кард, низ ҳамроҳи онҳо буд.

⁶ Ҳамин ки Исо «Ин Ман ҳастам» гуфт, онҳо ақибнокӣ рафта, ба замин афтоданд. ⁷ Исо боз аз онҳо пурсид: «Шумо киро ҷустуҷӯ мекунед?» «Иси Носириро», – гуфтанд онҳо.

⁸ «Ман ба шумо гуфтам, ки ин Ман ҳастам. Агар барои шумо Ман лозим бошам, пас монед, ки ин одамон раванд». ⁹ Ҷӣ ин тавр гуфт, то ки суханони «Аз он қасоне, ки Ту ба Ман бахшидӣ, қасеро аз даст надодам» гуфтааш иҷро шаванд.

* 18:5 Нигоҳ ба эзоҳи 8:24

¹⁰ Шимъуни Петрус, ки шамшер дошт, онро аз ғилоф кашида, ғуломи саркоҳинро заду гӯши рости ӯро бурида партофт. Он ғулом Малхус ном дошт. ¹¹ Исо ба Петрус гуфт: «Шамшератро ба ғилофаш андоз! Наход ки аз косай ранҷу азобе, ки Падарам ба Ман додааст, нанӯшам?!»

¹² Он гоҳ дастаи аскарони румӣ бо фармондехи худ ва посбони яхудӣ Исоро дастгир карда бастанд. ¹³ Аввал Ӯро назди Ҳонон, падараарӯси Қаёфо бурданд, ки ҳамон сол саркоҳин буд. ¹⁴ Қаёфо ин ҳамон шахсе буд, ки ба сардорони яхудӣ маслиҳат дод, ки агар ба ҷойи тамоми мардум як нафар бимирад, беҳтар аст.

Петрус Исоро инкор мекунад

¹⁵ Шимъуни Петрус ва як шогирди дигари Исо аз паси Ӯ рафтанд. Он шогирд бо саркоҳин ошнӣ дошт, бинобар ин ҳамроҳи Исо ба ҳавлии саркоҳин даромад. ¹⁶ Вале Петрус дар беруни ҳавлӣ, дар назди дарвоза истод. Пас он шогирде, ки бо саркоҳин ошнӣ дошт, баромада, бо қанизаке, ки дарбон буд, гуфтугӯ карда, Петрусро ба ҳавлӣ даровард. ¹⁷ Қанизаке, ки дарбон буд, ба Петрус гуфт: «Оё ту яке аз шогирдони он Кас нестӣ?» «Не, нестам», — ҷавоб дод Петрус.

¹⁸ Азбаски ҳаво хунук буд, хизматгорон ва посбонон гулхан даргиронда, дар гирди он худро гарм мекарданд. Петрус низ дар паҳлуи онҳо истода, худро гарм мекард.

Саркоҳин Исоро пурсуҷӯ мекунад

¹⁹ Саркоҳин аз Исо дар бораи шогирдон ва таълимоти Ӯ пурсуҷӯ кард. ²⁰ Исо дар ҷавоб гуфт: «Ман дар пеши ҳама ошкоро сӯхан гуфта будам. Ман доимо дар ҷамоатхонаҳо ва дар маъбади Ҳудо, ки ҳамаи мардум ҷамъ мешаванд, таълим медодам ва пинҳонӣ ҷизе нағуфтаам. ²¹ Пас ҷаро шумо аз Ман мепурсед? Аз шунавандагон бипурсед, ки Ман дар бораи чӣ ба онҳо гуфта будам. Онҳо медонанд, ки Ман чӣ гуфтаам». ²² Ҳангоме ки Ӯ ин суханонро гуфт, яке аз посбонони дар паҳлюяш истода

Исоро торсакī зада гуфт: «Ту чī хел ба саркохин чавоб дода истодай?!»²³ «Агар чизе нодуруст гуфта бошам, бигū, ки Ман чī хато кардам, – чавоб дод Исо. – Вале агар дуруст гуфта бошам, чаро Маро мезани?»

²⁴Он гох Ҳонон Исои даствастаро ба назди Қаёфой саркохин фиристод.

Петрус бори дигар Исоро инкор мекунад

²⁵Шимъуни Петрус бошад, дар чойи пештарааш истода, худро гарм мекард. Аз ў pursиданд: «Магар ту ҳам аз шогирдони Ӯ нестӣ?» Вале Петрус инро инкор карда, «не» чавоб дод.²⁶ «Магар туро дар боғ бо Ӯ надида будам?» – гуфт яке аз хизматгорони саркоҳин, хеши ҳамон касе, ки гӯшашро Петрус бурида буд.²⁷ Петрус боз инкор кард. Ҳамон лаҳза хурӯс чеф зад.

Исо дар назди Пилотус

²⁸Пагоҳии барвакт Исоро аз назди Қаёфо ба дарбори хокими румӣ бурданд. Онҳое, ки Ӯро оварданд, ба хотири он ки ҳаром нашаванду ҳӯроки иди Начотро ҳӯрда тавонанд, ба дарбор надаромаданд.²⁹ Пас Пилотус ба назди онҳо баромада гуфт: «Айби ин Одам дар чист?»³⁰ Онҳо чавоб доданд: «Агар Ӯ чинояткор намебуд, магар Ӯро ба дasti шумо месупоридем?»³¹ «Худатон Ӯро гирифта аз рӯйи шариатон ҳукм кунед», – гуфт ба онҳо Пилотус. «Ба мо раво нест, ки касеро ба қатл расонем», – чавоб доданд роҳбарони яхудӣ.³² Ҳамаи ин барои он рӯй дод, то суханони Исо, ки дар бораи чī хел мурданаш гуфта буд, ичро шаванд.

³³Пилотус ба қаср баргашт ва Исоро чеф зада гуфт: «Магар Ту Шоҳи яхудиён хастӣ?»³⁴ Исо дар чавоб гуфт: «Ту ин саволро аз худат мегӯйӣ ё дигарон дар бораи Ман ба ту гуфтанд?»³⁵ Пилотус чавоб дод: «Магар ман яхудӣ хастам? Ҳалқ ва коҳинони қалони Худат Туро дошта, ба дasti ман супориданд. Ту чī кор кардӣ?»³⁶ Исо гуфт: «Подшоҳии Ман аз ин ҷаҳон нест. Агар Подшоҳии Ман ба мисли подшоҳии ин ҷаҳон мебуд,

хизматгоронам барои Ман мечангиданд, то ки Ман ба дастӣ ҳукуматдорони яхудӣ таслим карда нашавам. Не, Подшоҳии Ман аз ин ҷаҳон нест». ³⁷ «Пас Ту Шоҳ ҳастӣ?» — пурсид аз Ӯ Пилотус. Исо ҷавоб дод: «Ту мегӯйӣ, ки Ман подшоҳ ҳастам. Ман барои он таваллуд шуда ба ин ҷаҳон омадаам, ки дар боӣ ҳақиқат шаҳодат дихам. Ҳар кӣ тарафдори ҳақиқат бошад, Маро гӯш мекунад». ³⁸ «Ҳақиқат чист?» — пурсид аз Ӯ Пилотус.

Ба марг ҳукм шудани Исо

Ин суханонро гуфта, Пилотус боз ба назди яхудиён баромада гуфт: «Ман дар Ӯ ҳеч айбе наёфтам. ³⁹ Лекин шумо як анъана доред, ки ҳар иди Начот ман бароятон як маҳбусеро озод ме-кунам. Мехоҳед, ки бароятон Шоҳи яхудиёнро озод кунам?» ⁴⁰ Онҳо дод зада, ҷавоб доданд: «Не, на Ӯро, балки Бараборо озод кун!» Бараббо як марди роҳзан буд.

19 ¹Он вақт Пилотус фармуд, ки Исоро бо қамчин зананд. ²Сарбозон аз хор тоҷе бофта, бар сари Ӯ гузоштанд ва ба Ӯ ҷомаи бунафшранг пӯшонданд. ³Онҳо ба пешӣ Ӯ омада, «Зинда бод Шоҳи Яхудиён!» мегуфтанду Ӯро торсакӣ мезаданд. ⁴Пилотус боз берун баромада, ба онҳо гуфт: «Акнун ман ин одамро пешӣ шумо меорам. Бидонед, ки ман дар Ӯ ҳеч айбе наёфтам». ⁵Исо берун баромад ва дар сар тоҷи ҳордору дар тан ҷомаи бунафшранг дошт. Пилотус ба онҳо гуфт: «Ана ин одам!»

⁶ Коҳинони қалон ва посбонон Ӯро дида, фарёд карданд: «Ӯро ба салиб мекӯб кунед! Ӯро мекӯб кунед!» Пилотус ба онҳо гуфт: «Шумо ҳудатон Ӯро гирифта, мекӯб кунед! Зоро ман дар Ӯ ҳеч айбе наёфтам». ⁷Онҳо ба ӯ ҷавоб доданд: «Мо дар шариат қонун дорем, ки мувофиқи он Ӯ бояд бимирад, чунки Ҳудро Писари Ҳудо эълон кардааст».

⁸ Вақте ки Пилотус инро шунид, аз пештара зиёдтар тарсид. ⁹Ӯ боз ба дохили дарбор баргашта, аз Исо пурсид: «Ту аз кучой?» Вале Исо ҷавобе надод. ¹⁰«Бо ман гап задан намехоҳӣ? — пурсид Пилотус. — Магар намедонӣ, ман қудрат дорам, ки Туро озод

кунам ва қудрат дорам, ки Туро ба салиб мекӯб кунонам?»

¹¹ Исо ба ў чавоб дод: «Агар ба ту аз боло қудрат дода намешуд, ту бар Ман ҳеч қудрат намедоштӣ. Бинобар ин касе, ки Маро ба ту таслим кардааст, гуноҳи бузургтаре дорад».

¹² Аз ин лаҳза Пилотус кӯшиш кард, ки Ўро озод кунад, vale мардум фарёд мезаданд: «Агар Ўро озод кунӣ, ту дӯсти шоҳаншоҳ нестӣ! Касе, ки худро подшоҳ эълон меқунад, вай душмани шоҳаншоҳ аст!»

¹³ Вақте ки Пилотус ин суханонро шунид, Исоро берун овард ва дар ҷое ба номи Сангфарш, ки ба забони ибриён онро «Чабто» мегуфтанд, ба курсии ҳукмбарорӣ нишаст. ¹⁴ Арафаи иди Наҷот, қариби нисфириӯзӣ шуда буд. Пилотус ба мардум гуфт: «Ана Шоҳи шумо!» ¹⁵ Онҳо фарёд зада гуфтанд: «Нест кун! Нест кун! Ўро мекӯб кун!» «Шумо меҳоҳед, ки ман Шоҳи шуморо мекӯб қунам?» – гуфт Пилотус. Коҳинони калон ҷавоб доданд: «Мо ғайр аз шоҳаншоҳ подшоҳи дигаре надорем!»

¹⁶ Он гоҳ Пилотус Исоро барои мекӯб кардан ба дасти сарбозон супорид.

Исо ба салиб мекӯб мешавад

¹⁷ Онҳо Исоро бурданд ва Ў то «Ҷойи қосахонаи сар», ки ба забони ибриён «Ҷолҷото» ном дошт, салиби Ҳудро бардошта, рафт. ¹⁸ Дар он ҷо Ўро ба салиб мекӯб карданд ва ҳамроҳи Ў боз ду нафари дигарро, якero аз тарафи чап ва дигареро аз тарафи рост ба салибҳо мекӯб карданд ва Исо дар мобайни онҳо буд. ¹⁹ Пилотус лавҳачаеро нависонда, ба салиб мекӯб кунонд, ки дар он ҷунин навишта шуда буд: «Исои Носирӣ, Шоҳи Яхудиён». ²⁰ Одамони зиёд ин навиштаро хонданд, ҷунки ҷое, ки Исо мекӯб шуд, аз шаҳр дур набуд ва он суханон ба забонҳои ибрий, лотинӣ ва юнонӣ навишта шуда буданд.

²¹ Коҳинони калони яхудиён ба Пилотус гуфтанд: «„Шоҳи яхудиён“ нанавис, балки бинавис, ки „Ин Одам «Ман Шоҳи яхудиён ҳастам» мегуфт“». ²² «Ҳамон чи ки навиштам, мемонад», – ҷавоб дод Пилотус.

²³ Баъд аз он ки сарбозон Исоро межкӯб карданد, либоси Ӧро гирифта, аз рӯйи шумораи сарбозон ба чор қисм тақсим карданд. Куртай Ӧро ҳам гирифтанд. Ин курта яклухт бофта шуда буд ва чойи дарз надошт. ²⁴ Онҳо ба яқдигар гуфтанд: «Биёед, инро пора намекунему қуръа партофта мебинем, ки соҳиби он кӣ мешавад».

Дар навиштачот омадааст: «Куртай Маро дар байнни худ тақсим карданд ва бар либосҳоям қуръа партофтанд».* Барои ичро шудани ин навиштачот ҳамаи ин ба амал омад. ²⁵ Чунин буд амали сарбозон.

Дар назди салиби Исо модар ва холааш, Марями зани Клӯ-по ва Марями Мачдалия истода буданд. ²⁶ Исо модари Худ ва дар назди ӯ шогирди дӯстдоштаашро дида, ба модарааш гуфт: «Модар, ана ин писари туст». ²⁷ Баъд ба он шогирд гуфт: «Ана, ин модари туст». Аз ҳамон вақт он шогирд модари Исоро ба хонаи худ бурд.

Марги Исо

²⁸ Баъд аз ин Исо донист, ки ҳама чиз ичро шуд ва барои ба амал омадани пешгӯйии навиштачот гуфт: «Ташна мондам!»

²⁹ Дар он чо як косаи пур аз сирко буд ва латтаеро гирифта, ба сирко тар карданд ва ба нӯги пояи растании зуфо гузашта, ба лабони Ӯ наздик оварданд. ³⁰ Чун Исо сиркоро чашид, гуфт: «Ичро шуд!» Баъд сар ҳам карда чон дод.

³¹ Он рӯзи тайёрӣ ба рӯзи шанбе буд, ки ба иди бузург рост омад. Бинобар ин сардорони яхудӣ намехостанд, ки часади межкӯбшудагон дар салиб бимонад. Барои ҳамин онҳо аз Пилотус дархост карданд, ки пойҳои межкӯбшудагонро шикананд ва часади онҳоро аз салиб ба поён фароранд. ³² Сарбозон омада, аввал пойҳои шахси межкӯбшудаи якум ва баъд межкӯбшудаи дуюмро шикастанд. ³³ Вале вакте ки ба Исо наздик омаданд, диданд, ки Ӯ мурдааст, бинобар ин пойҳои Ӧро нашикастанд.

* ^{19:24} Забур 21:19

³⁴ Яке аз сарбозон бо найза ба паҳлуи Исо зад ва ҳамон дам аз бадани ӯ хун ва об ҷорӣ шуд.

³⁵ Касе, ки тамоми ин ҳодисаҳоро диддааст, шаҳодат медиҳад, то шумо низ имон оваред. Шаҳодати ӯ рост аст ва ӯ медонад, ки ҳақиқатро мегӯяд. ³⁶ Ҳамаи ин барои он ба амал омад, ки гуфтаҳои навиштаҷот, ки «Ҳеч як устухони ӯ шикаста наҳоҳад шуд»* иҷро шаванд. ³⁷ Боз дар дигар ҷойи навиштаҷот гуфта шудааст, ки «Онҳо ба касе нигоҳ ҳоҳанд кард, ки ӯро найза заданд»**.

Дафни Исо

³⁸ Баъд аз он Юсуф, аз шаҳри Ромо, ки аз тарси роҳбарони яхудӣ шогирди маҳфии Исо буд, аз Пилотус иҷозат хост, ки часади Исоро гирад. Пилотус иҷозат дод ва ӯ омада, часади Исоро гирифт. ³⁹ Никудимус, ки пештар шабона ба дидани Исо омада буд, низ омад ва қариб сию ҷорӯи мурри мои ҳушбӯй бо гиёҳи дорувор омехтаро бо худ овард. ⁴⁰ Онҳо аз рӯйи расми яхудиён часади Исоро гирифта, онро бо ҳамон равғанҳои ҳушбӯй молида, ба кафандонданд. ⁴¹ Дар назди ҷойи меҳкӯб шудани Исо боғе буд. Дар он боғ қабри наве буд, ки ҳанӯз касе дар он дафн нашуда буд. ⁴² Азбаски арафаи рӯзи шанбеи яхудиён буд ва қабр ҳам наздик буд, Исоро дар он ҷо дафн карданд.

Зиндашавии Исо

20 ¹ Пагоҳии барвакти рӯзи якуми ҳафта, яъне якшанбе, ҳанӯз равшан нашуда, Марями Маҷдалия ба сари қабр омад ва дид, ки санг аз даромадгоҳи он гирифта шудааст. ² Ӯ давида назди Шимъуни Петрус ва шогирди дигар, ки Исо ӯро дӯст медошт, омада, ба онҳо гуфт: «Онҳо Ҳочаи моро аз қабр бурдаанд ва мо намедонем, ки ӯро дар кучо гузаштаанд».

* 19:36 Хурӯҷ 12:46; Ададҳо 9:12

** 19:37 Закарё 12:10

³ Пас Петрус ва он шогирди дигар ба тарафи қабр равона шуданд. ⁴ Ҳардуи онҳо медавиданд, vale шогирди дигар аз Петрус тезтар давида, аввалин шуда ба сари қабр расида омад. ⁵ Ӯ хам шуда кафандро дид, vale ба даруни қабр надаромад. ⁶ Аз паси Ӯ Шимъуни Петрус хам давида омад. Вай ба даруни қабр даромада дид, ки кафанд ҳаст ва ⁷ матое, ки дар сари Исо буд, на бо кафанд, балки дар каноре чудо печонда шудааст. ⁸ Он гоҳ шогирди дигар ҳам, ки аввалин шуда ба сари қабр омада буд, ба қабр даромаду ҳамаи инро дида имон овард. ⁹ Онҳо ҳанӯз суханони навиштачотро намефаҳмиданд, ки дар бораи Ӯ гуфта шуда буд, ки бояд байд аз марг зинда шавад. ¹⁰ Шогирдон ба хонаашон баргаштанд.

Исо ба Марями Мачдалия аён мешавад

¹¹ Аммо Марям берун аз қабр истода гиря мекард. Ӯ гиря-кунон ҳам шуда ба даруни қабр нигоҳ кард ¹² ва дар чое, ки пештар Исо гузашта шуда буд, ду фариштаи сафедпӯшро дид, ки яке аз тарафи сар ва дигаре аз тарафи пойҳояш нишастаанд. ¹³ «Эй зан, чаро гиря мекунӣ?» – пурсиданд онҳо. Марям ба онҳо ҷавоб дод: «Хочаи маро бурдаанд ва ман намедонам, ки Ӯро дар кучо гузаштаанд».

¹⁴ Инро гуфта, Ӯ ба қафо рӯ гардонда дид, ки дар рӯ ба рӯйи Ӯ Исо истодааст. Вале Ӯ надонист, ки ин Исо аст. ¹⁵ Исо ба вай гуфт: «Эй зан, чаро гиря мекунӣ? Ту киро мечӯйӣ?» Марям Ӯро боғбон фикр карда ба Ӯ гуфт: «Эй хоча, агар ту Ӯро бурда боший, ба ман бигӯй, ки дар кучо гузаштай, то Ӯро гирифта барам». ¹⁶ «Эй Марям!» – гуфт Исо. Марям рӯ оварда, фарёд зад: «Эй Раббуни!» Марьои «Раббунӣ» дар забони иброниён устод аст. ¹⁷ Исо ба Ӯ гуфт: «Ба Ман даст нарасон, ки ҳанӯз ба пеши Падар боло нарафтаам. Лекин назди бародаронам рафта бигӯй, ки Ман назди Падари Ман ва Падари шумо ва ба назди Худои Ман ва Худои шумо меравам». ¹⁸ Марями Мачдалия ба назди шогирдон омада гуфт: «Ман Худованд Исоро дидам!» Инчунин суханони Исоро, ки ба Ӯ гуфта буд, ба онҳо нақл кард.

Исо ба шогирдонаш аён мешавад

¹⁹ Бегохии рўзи якуми хафта, яъне рўзи якшанбе, вақте ки шогирдон якчоя чамъ шуда, аз тарси роҳбарони халқ дархоро маҳкам баста менишастанд, Исо даромаду дар миёни онҳо истода гуфт: «Ба шумо сулҳу осоиштагӣ меҳоҳам!» ²⁰ Инро гуфта, дастҳо ва паҳлуюяшро ба онҳо нишон дод. Шогирдон аз дидани Худованд Исо хурсанд шуданд. ²¹ «Ба шумо сулҳу осоиштагӣ меҳоҳам! – такрор кард Исо. – Чунон ки Падар Маро фиристидааст, Ман низ шуморо мефиристам».

²² Баъд аз ин суханон ӯ ба сўйи онҳо пуф карда гуфт: «Рӯхулкудсро қабул кунед! ²³ Гуноҳҳои қасонеро, ки бубахшед, ба онҳо баҳшида мешаванд ва онҳоеро, ки набахшед, гуноҳ дар гардани онҳо мемонад».

Исо ва Тумо

²⁴ Тумо яке аз он дувоздаҳ шогирди Исо, ки боз Дугоник номида мешуд, ҳангоми омадани Исо дар он ҷо ҳамроҳи онҳо набуд. ²⁵ Шогирдони дигар ба ӯ гуфтанд: «Мо Худованд Исо-ро дидем!» Вале ӯ ба онҳо ҷавоб дод: «То бо ҷашмони ҳудам пайҳои меҳро дар дастони ӯ набинам ва ангуштамро ба он нагузорам ва дастамро ба заҳми паҳлуюш намонам, бовар намекунам!»

²⁶ Баъд аз як хафта шогирдон боз чамъ омаданд ва Тумо ҳам ҳамроҳи онҳо буд. Дар баста буд, вале Исо даромада, дар миёни онҳо истода гуфт: «Ба шумо сулҳу осоиштагӣ меҳоҳам!» ²⁷ Баъд ба Тумо гуфт: «Ангуштатро ба ин ҷо гузору дастонамро бин ва дастатро ба заҳми паҳлӯям гузор! Дигар шубҳа нақуну бовар кун!» ²⁸ Тумо ба Исо ҷавоб дод: «Эй Худованди ман ва Ҳудои ман!»

²⁹ Он гоҳ Исо ба ӯ гуфт: «Магар аз сабаби он бовар мекунӣ, ки Маро мебинӣ? Вале хушбахтанд онҳое, ки Маро надида имон овардаанд».

Мақсади навиштани ин китоб

³⁰ Исо дар хузури шогирдони Худ бисёр мұғызидоти дигареро ҳам нишон дода буд, ки дар бораи онҳо дар ин китоб гуфта на-шудааст. ³¹ Вале ҳамаи ин барои он навишта шудааст, ки шумо ба Масех, яне Таъйиншуда ва Писари Худо будани Исо имон оваред ва бо имон ба воситаи құдрати номи Ү хаёти абадій ёбед.

Исо ба ҳафт шогирдаш аён мешавад

21 ¹Баъд аз ин Исо дар канори баҳри Табария бори дигар ба шогирдони Худ зоҳир шуд. Зоҳир шудани Ү ин тавр ба амал омад: ²Шимъуни Петрус, Тумо, ки боз Дугоник номида мешуд, Натаноил, ки аз ахли Қонои Ҷалил буд, ду писари Забдой ва ду шогирди дигари Ү – ҳама дар як ҷо ҷамъ омада буданд. ³Шимъуни Петрус ба онҳо гуфт: «Ман ба сайди моҳӣ меравам». «Мо ҳам ҳамроҳи ту меравем», – гуфтанд дигарон.

Онҳо рафта ба қаиқ савор шуданд, аммо он шаб чизе сайд накардан.

⁴Вақти баромади офтоб Исо дар соҳил истода буд. Аммо шогирдон нафаҳмиданд, ки ин Исо аст. ⁵Исо аз онҳо пурсиd: «Эй бародарон, ягон моҳӣ сайд кардед?» «Не», – ҷавоб доданд онҳо. ⁶Вай ба онҳо гуфт: «Тӯрро аз тарафи рости қаиқ партоед ва моҳӣ медоред». Онҳо тӯр партофтанду аз сабаби зиёд будани моҳӣ онро ба қаиқ кашида натавонистанд. ⁷Он шогирде, ки Исо ӯро дӯст медошт, ба Петрус «Ин Худованд Исо аст!» гуфт. Ҳамин ки Шимъуни Петрус шунид, ки ин Худованд аст, либосашро пӯшида, чунки либосашро кашида буд, худро ба об партофт. ⁸Шогирдони дигар бо қаиқ ба тарафи соҳил ҳаракат карда, тӯри пур аз моҳиро аз паси худ кашида овардан. Онҳо аз соҳил на он қадар дур буданд, тахминан дар масофаи сад қадам.

⁹Вақте онҳо ба соҳил расиданд, гулханеро диданд, ки рӯйи он моҳӣ гузошта шудааст ва дар паҳлӯи он нон ҳам буд. ¹⁰Он гоҳ Исо ба онҳо гуфт: «Аз моҳихои сайд кардаатон биёред».

¹¹Шимъуни Петрус ба қаиқ даромада, тӯри пур аз яксаду панчоҳу

се мохии калонро ба соҳил кашида баровард. Бо вучуди ин қадар зиёд будани моҳӣ тӯр кандашуд. ¹² Исо ба онҳо гуфт: «Биёд ва ноништа кунед». Аз шогирдон касе ҷуръат накард, ки «Ту кистӣ?» гуфта бипурсад, чунки онҳо фахмиданд, ки ин Худованд аст. ¹³ Он гоҳ Исо пеш омада, нонро гирифту дар байни онҳо тақсим кард, инчунин, моҳихоро ҳам. ¹⁴ Ин бори сеюм буд, ки Исо баъд аз зинда шуданаш аз мурдагон, Худро ба шогирдон нишон дод.

Исо ва Петрус

¹⁵ Баъд аз ҳӯрдани ҳӯрок Исо ба Шимъуни Петрус гуфт: «Эй Шимъуни писари Юҳанно, оё ту Маро аз онҳо бештар дӯст медорӣ?» «Бале, Худованд, Ту медонӣ, ки ман Туро дӯст медорам», – ҷавоб дод Петрус. «Барраҳои Маро бичарон», – гуфт Исо. ¹⁶ Бори дуюм Исо ба ў гуфт: «Эй Шимъуни писари Юҳанно, ту Маро дӯст медорӣ?» «Бале, Худованд, Ту медонӣ, ки ман Туро дӯст медорам», – ҷавоб дод Петрус. «Гӯсфандони Маро ҷӯпонӣ кун», – гуфт Исо. ¹⁷ Бори сеюм Исо ба ў гуфт: «Эй Шимъуни писари Юҳанно, ту Маро дӯст медорӣ?» Петрус ғамгин шуд, ки Исо бори сеюм аз ў мепурсад, ки ўро дӯст медорад ё не. «Худованд, ба Ту ҳама ҷиз маълум аст, – гуфт ў ба Исо. – Ту медонӣ, ки ман Туро дӯст медорам». Исо ба ў гуфт: «Гӯсфандони Маро бичарон. ¹⁸ Ба ту сухани ҳақ ва ростро мегӯям, вакте ки ҷавон будӣ, худат камарбандатро баста ба ҳар ҷое, ки меҳостиӣ, мерафтӣ, ҷале вакте ки пир мешавӣ, дастҳои ҳудро дароз мекунӣ ва каси дигар камарбандатро баста ба ҷое, ки намехоҳӣ, туро мебарад».

¹⁹ Бо ин суханон Исо ба Петрус фахмонд, ки чӣ гуна мурдани Петрус Ҳудоро шуҳрату ҷалол ҳоҳад дод. Баъд ба Петрус гуфт: «Аз паси Ман биё».

Исо ва шогирди дӯстдоштааш

²⁰ Петрус ба ақиб нигоҳ карда, шогирдеро дид, ки Исо ўро дӯст медошт. Ўаз паси онҳо меомад. Ин ҳамон шогирде буд,

ки дар вақти таоми шом хұрдан ба Исо такя карда пурсида буд: «Эй Хоча, кі ба Ту хиёнат мекунад?»²¹ Инак, Петрус ұро дида, аз Исо пурсид: «Эй Худованд, бо ү чй мешавад?»²² Исо ғавоб дод: «Агар Ман хоҳам, ки ү то вақти бозгаштанам зинда монад, ин ба ту чй дахл дорад? Ту аз паси Ман биё!»

²³ Бинобар ин дар байни имондорон овозае паҳн шуд, ки гүё он шогирд намемирад. Аммо Исо ба ү нагуфт, ки ү намемирад. Ү факат гуфт, ки «Агар Ман хоҳам, ки ү то бозгаштанам зинда монад, ин ба ту чй дахл дорад?»²⁴ Ин ҳамон шогирдест, ки ҳамаи инро навиштааст ва дар бораи ин чизҳо шаҳодат медиҳад ва мо медонем, ки шаҳодати ү рост аст.

²⁵ Инчунин Исо боз бисёр корҳои дигареро ҳам кардааст. Агар ҳамаи онҳо навишта мешуданд, ба гумонам дар тамоми олам барои ин қадар китоби навишташуда чой ёфт намешуд.

КОРНОМАИ ФИРИСТОДАГОН

Пешгуфтор

Ин китоби дуюми Луко, ки рафиқ ва ҳамкори Павлуси фиристода буд, ба Теофилус ном шахс навишта шудааст (1:1). Муаллиф аллакай дар боби аввали китоб дикқати хонандаро ба мақсади Худованд Исо дар бораи он ки «аз Уршалим сар карда, дар тамоми сарзамини Яхудия, Сомара ва ҳатто то канори дунё» (1:8) хушхабар эълон карда шавад, ҷалб месозад. Агар Луко дар китоби аввалаш «дар бораи ҳама кору таълимоте, ки Исо сар кард» навишта бошад, дар китоби Корномаи Фиристодагон ба мо хабар медиҳад, ки чӣ тавр Исо ба воситаи Рӯхулқудс, яъне Рӯхи Худо кори Худашро дар замин идома медиҳад.

Луко нақли худро аз рӯйи фаъолияти ду фиристодаи бузург Павлус ва Петрус тартиб додааст. Аз бобҳои аввали китоб сар карда, мо меҳонем, ки аз рӯйи даъвати Петруси фиристода бисёр яҳудиён ба Худованд будани Исои Масех имон меоранд. Баъдтар Худованд ба воситаи худи Петрус даромадгоҳи Ҷамоати умумиҷаҳониро ба рӯйи ғайрияҳудиён низ мекушояд. Қисми дуюми китоб ба фаъолияти Павлуси фиристода бахшида шудааст, ки марди бисёр динпараст буд, чунки аз қӯдакӣ дар дини яҳудӣ қалон шуда, азоб додани пайравони Исоро қарзи динии худ медонист. Аммо баъд аз воҳӯрии ғайричашмдошт бо Исои Масех ў яке аз пайравони боғайраттарини Исои Масех мешавад. Луко аз қисми дуюми китоб воеаҳоро бо истифода

аз чонишини «мо» тасвир мекунад ва бо ин восита хонандаро хабардор менамояд, ки худи ў шахсан Павлусро дар сафарҳо ҳамроҳӣ кардаст.

Бо пахн шудани хушхабар дар бораи Исои Масех, дар минтақаҳои гуногун ҷамоатҳои имондорон барпо мешуданд. Ҷамоат ҷамъи одамоне буд, ки ба Исои Масех имон доштанд ва онҳо барои парастиш, дуо ва дастгирии якдигар ҷамъ мешуданд. Ҷамоати аввалин вақте барпо шуд, ки Рӯхулқудс имондоронро фаро гирифт ва онҳо ҳамарӯза барои дуо ҷамъ мешуданд (2:44-47).

Яке аз мавзӯъҳои ин китоб таъмид аст. Таъмид анъанаи динии пайравони Исои Масех мебошад. Вақте ки қасе аз гуноҳҳояш тавба карда, ба Исои Масех имон меовард, ўро ҳамчун рамзи шуста шудани гуноҳҳояш дар оби дарё таъмид медоданд. Таъмид дар ин китоб ба таври дигар низ истифода шудааст. Вақте Рӯхулқудс қасеро фаро мегирад, инро таъмиди Рӯхулқудс мегӯянд.

Инчунин Луқо дар бораи таъқиботи бузурге, ки ба сари имондорони аввалин меояд, нақл мекунад ва мефаҳмонад, ки новобаста ба азобу машаққатҳои зиёд чӣ тавр дар тамоми шоҳаншоҳии Рум ҷамоатҳои имондорон ташкил карда мешаванд ва чӣ гуна ҳабари хуш дар бораи Исои Масех дар пойтаҳти дунёи қадим, яъне Рум пахн мешавад.

Сарсуҳан

1 ¹ Теофилуси муҳтарам, дар китоби якумам ба шумо дар бораи ҳама кору таълимоте, ки Исо сар кард, навишта будам, ² яъне то вақте ки Ў ба воситай Рӯхулқудс, яъне Рӯхи Худо ба фиристодагони интихобкардаи Худ фармон дода, ба осмон бурда шуд. ³ Исо баъди азобу маргаш ва пеш аз он ки ба осмон бурда шавад, ба фиристодагонаш бо далелҳои зиёд исбот намуд, ки зинда шуд. Ў дар давоми чил рӯз назди онҳо пайдо шуда, дар бораи Подшоҳии Худо ба онҳо нақл мекард. ⁴ Рӯзе, ҳангоме ки ҷамъ омада буданд, ба онҳо чунин фармуд: «Аз шаҳри Уршалим набароед, балки интизори Ҳамоне бошед,

ки Худо Падар ваъда кард ва дар борааш аз Ман шунида будед.
⁵ Зеро Яхё одамонро ҳамчун рамзи шустани гунохҳо дар оби
дарё таъмид медод, лекин шумо пас аз чанд рӯз бо Рӯхулқудс
таъмид мегиред».

⁶ Вақте ки чамъ омаданд, аз Ӯ пурсианд: «Худовандо, оё
вақти он расидааст, ки подшоҳии халқи Истроилро барқарор
намой?»

⁷ Исо дар ҷавоб гуфт: «Танҳо Худо Падар қудрати таъин
кардани вақту соат дорад ва донистани он ба шумо даркор
нест. ⁸ Аммо, вақте ки Рӯхулқудс шуморо фаро мегирад, қув-
ват мейбед ва аз Уршалим сар карда, дар тамоми сарзами-
ни Яҳудия, Сомара ва ҳатто то канори дунё дар бораи Ман
шаҳодат хоҳед дод».

Ба осмон бурда шудани Исо

⁹ Исо ин суханро гуфта, дар пеши ҷашми онҳо ба осмон бурда
шуд ва абрे Ӯро аз назарашон пинҳон кард.

¹⁰ Баъди нопадид шуданаш ҳам, онҳо аз осмон ҷашм наме-
канданд. Баногоҳ дар наздашон ду марди сафедпӯш пайдо
шуда ¹¹ гуфтанд: «Эй мардони ҷалилӣ, ҷаро ба осмон нигоҳ
мекунед? Ҳамин Исо, ҷунон ки дар пеши ҷашматон ба осмон
бурда шуд, айнан ҳамон тавр бармегардад».

Интихоб шудани Матёс ба ҷойи Яҳудо

¹² Сипас онҳо аз кӯҳи Зайтун ба шаҳри Уршалим баргаш-
танд. Масофаи байни кӯҳ ва шаҳр такрибан як километр буд.

¹³ Ҷун ба шаҳр расиданд, Петрус, Юҳанно, Яъқуб, Андриёс,
Филиппус, Тумо, Барталмо, Матто, Яъқуби писари Ҳалфой,
Шимъуни Ватандӯст ва Яҳудои писари Яъқуб ба ҷойи зиста-
шон – ба болоҳона баромаданд. ¹⁴ Онҳо ҷамъ шуда, яқдилона
пайваста дуо мегуфтанд. Баъзе занон, аз он ҷумла, Марями
модари Исо ва бародарони Ӯ низ, ҳамроҳи онҳо буданд.

¹⁵ Он рӯзҳо Петрус ба имондорон, ки ҳамагӣ тақрибан саду
бист кас буданд, гуфт:

¹⁶«Азизон! Дар навиштачот Рӯхулкудс ба воситай пайғамбар Довуд дар бораи Яхудо, ки роҳнамои дастиркунандагони Исо буд, пешгӯйӣ кардааст. Он Навишта бояд ичро мешуд. ¹⁷Яхудо ба мо ҳамроҳ буд ва дар хизмат иштирок мекард. ¹⁸Аммо вай ба музди бадкории худ замине харид, ки бар он афтода, шикамаш кафид ва рӯдаҳояш баромад. ¹⁹Ҳама мардуми Уршалим аз ин воқеа хабардор шуда, он заминро бо лафзи худ Ҳақал-Дамо номиданд, ки маънояш „замини хунин“ аст. ²⁰Дар китоби Забур бошад, чунин навишта шудааст:

„Бигзор манзили вай холӣ бошад ва касе дар он зиндагӣ нақунад.“*

Ва

„мақоми роҳбарии ӯро низ дигаре ба уҳда гирад“**.

²¹Бинобар ин аз байнни мардоне, ки бо мо буданд, шахсеро интихоб мекунем, ки Худованд Исоро дар ҳама ҷо ҳамроҳӣ кардааст, ²²яъне аз рӯзе, ки Яхӯ Исоро дар об таъмид дод, то рӯзе ки Ӯ аз назди мо боло бурда шуд. Вай бояд ҳамроҳи мо дар бораи зинда шудани Исо шаҳодат дихад».

²³Сипас ду нафарро пешниҳод намуданд: Матёс ва Юсуфро, ки лақабаш Бар-Саббо буд (ӯро Юстус низ меномиданд). ²⁴⁻²⁵Ва чунин дуо карданд: «Худовандо, Яхудо хизматашро партофта, ба ҷойи муносибаш рафт. Ҳоло ба мо нишон дех, ки аз ин ду нафар киро барои хизмати фиристодагӣ интихоб кардай, чунки Ту дили одамизодро медонӣ».

²⁶Сипас барои он ду қас танга ҳаво дода, қуръа партофтанд. Қуръа ба номи Матёс баромад ва ӯ ба ёздаҳ фиристода ҳамроҳ шуд.

Рӯхулкудс фурӯд меояд

2 ¹Дар рӯзи иди Ҳосилот пайравони Исои Масеҳ дар хонае ҷамъ омада буданд. ² Баногоҳ аз осмон мисли шувваси

* ^{1:20} Забур 68:26

** ^{1:20} Забур 108:8

шамоли саҳт садое омада, тамоми хонаро, ки дар он нишаста буданд, пур кард.³ Сипас онҳо диданд, ки чизе ба монанди шуълачаҳои оташ чудо-чудо бар ҳар яки онҳо фуруд омад.⁴ Рӯхулқудс онҳоро фаро гирифт ва онҳо бо забонҳои гуногун гап заданро сар карданд. Ин қобилиятро Рӯхулқудс ба онҳо мебахшид.

⁵ Он вақтҳо дар Уршалим яхудиёни худотарс истиқомат доштанд, ки аз кишварҳои гуногун омада буданд. ⁶ Онҳо тӯда шуда сӯйи садои баланд наздик омаданд ва ҳар яке суханони шогирдонро бо забони модарии худ шунида, хеле ба ҳаяҷон омаданд ⁷ ва ҳайрон шуда гуфтанд: «Оё ин одамон аз вилояти Ҷалил нестанд? ⁸ Пас, чӣ тавр ҳар яки мо мешунавем, ки онҳо бо забони модариамон сухан меронанд? ⁹ Бинед, мо портиён, модиён, эломиён, мардуми Байнаннахрайн, Яхудия, Каппадукия, Понтус, вилояти Осиё, ¹⁰ Фриция, Памфилия ва Миср ҳастем, vale сухани онҳоро ҳамчун забони худ мефаҳмем. Ҳамчунин аз Либия (ин дар наздикии Қайравон аст), Криту Арабистон ва меҳмонони румӣ, ¹¹ яхудиёну онҳое, ки дини яхудиро қабул кардаанд, мебошем. Пас, чӣ тавр мо мешунавем, ки ҳар яки онҳо бо забони модарии мо дар бораи корҳои бузурги Худо шаҳодат медиҳанд?» ¹² Онҳо ҳама ҳайрону гаранг шуда, аз ҳамдигар мепурсиданд: «Ин чӣ маъно дошта бошад?»

¹³ Вале баъзеи дигар масҳаракунон мегуфтанд: «Инҳо майи тоза нӯшида, маст шудаанд».

Сухани Петрус ба мардум

¹⁴ Он гоҳ Петрус ва ёздаҳ фиристодаи дигар аз чой барҳостанд ва Петрус бо овози баланд ба мардум гуфт: «Мардуми Яхудия ва сокинони Уршалим! Ба сухани ман дикқат дихед. ¹⁵ Гумон нақунед, ки инҳо маст ҳастанд. Охир, соат нуҳи сахар аст-ку?! ¹⁶ Баръакс, он чи мебинед, ичро шудани пешгӯйи пайғамбар Юил аст, ки гуфтааст:

¹⁷ „Дар рӯзҳои охир, – мегӯяд Худо,

— Рӯхи Худро бар ҳама одамон хоҳам рехт ва писарону
духтарони шумо пайғамбарӣ хоҳанд кард.

Ба ҷавонмардони шумо чизҳои рӯҳонӣ аён хоҳад шуд
ва пиронатон хобҳо хоҳанд дид.

18 Бар ҳамаи ғуломону канизонам Рӯҳамро хоҳам рехт ва
онҳо пайғамбарӣ хоҳанд кард.

19 Аз боло дар осмон мӯҷизаҳо ва аз поён дар замин
аломатҳо, яъне хун, оташ ва дуд нишон хоҳам дод.

20 Пеш аз он ки рӯзи бузургу пурҷалоли Худованд
бирасад,

Офтоб ба торикӣ ва моҳ ба ранги хун табдил меёбад.

21 Он гоҳ, ҳар касе ки номи Худовандро ба забон гирифта
фарёд кунад, начот хоҳад ёфт**.

22 Мардони Истроил, гӯш кунед! Исои Носирӣ Мардест, ки
ба воситай Ӯ Худо дар байни шумо корҳои бузург кард ва
мӯҷизаву алomatҳо нишон дод. Ин ҳама исбот мекунад, ки
Исои Носирӣ аз ҷониби Худо омадааст, чунон ки худатон низ
медонед. 23 Ӯ мувофиқи нақшаву пешбинии Худо ба дастатон
таслим карда шуд. Шумо Ӯро бо дастони ҷинояткорон мекӯб
намуда күштед. 24 Аммо марг Ӯро боздошта натавонист, чунки
Худо Ӯро аз ранҷу азоби марг ҳалос намуда, зинда кард.

25 Шоҳ Довуд низ дар бораи Исои Масех чунин гуфтааст:
„Худовандро ҳамеша дар наздам мебинам.

Ӯ аз тарафи дасти ростам меистад, то ки устувор
бошам.

26 Аз ин сабаб дилам шод ва забонам хуш аст.
Чисмам низ бо умед хоҳад зист.

27 Зоро Ту намегузорӣ, ки ҷонам дар олами мурдагон
бимонад ва Марди Поки Ту дар гӯр бипӯсад.

28 Ту ба ман роҳҳои ҳайтро нишон додай ва дар хузурат
маро аз хурсандӣ пур хоҳӣ кард***.

* 2:21 Ўил 2:28-32

** 2:28 Забур 15:8-11

²⁹ Бародарон! Рӯйирост ба шумо мегӯям: падаркалони мо Довуд аз олам чашм пӯшид ва ба хок гузошта шуд. Қабрашро ҳам то имрӯз мебинем. ³⁰ Азбаски Довуд пайғамбар буд, ў медонист, ки Худо қасам хўрда вайдааст, ки тахташро ба насли ў медиҳад. ³¹ Шоҳ Довуд ояндаро дида, фаҳмид, ки Масех, яъне Таъиншудаи Худо зинда мешавад. Бинобар ин, Довуд мегӯяд, ки Худо ўро дар олами мурдагон нагузошт ва намонд, ки чисми ў дар гўр бипӯсад. ³² Ҳамин Исоро Худо зинда кард, ки ҳамаи мо шоҳиди он ҳастем. ³³ Сипас ў ба осмон бурда шуда, ба чойи бехтарин, яъне аз тарафи дасти рости Худо Падар шинонда шуд ва аз ў Рӯхулқудси вайдашударо гирифта, бар мо рехт, чунон ки ҳоло худатон ҳам мебинеду ҳам мешунавед. ³⁴⁻³⁵ Шоҳ Довуд худаш ба осмон набаромадааст, аммо чунин мегӯяд:

„Худованд ба Худованди ман гуфт:

«То даме ки душманонатро зери пойҳоят нагузорам,
дасти ростам бишин»*“.

³⁶ Петрус суханашро давом дода гуфт: «Пас, бигзор тамоми ҳалқи Истроил аниқ бидонад, ки Худо ҳамин Исоро, ки шумо меҳкӯб кардед, Худованд ва Масех кардааст».

³⁷ Инро шунида дили одамон хеле ғамгин шуд ва онҳо аз Петрус ва фиристодагони дигар пурсиданд: «Бародарон, акнун мо чӣ кор кунем?»

³⁸ Дар ҷавоб Петрус гуфт: «Барои бахшида шудани гуноҳҳоятон ҳар яки шумо тавба карда, ҳамчун пайрави Исои Масех таъмид гиред ва атои Рӯхулқудсро хоҳед гирифт. ³⁹ Зеро Рӯхулқудс ба шумову наслҳоятон ва ба онҳое, ки дур ҳастанд, яъне ба ҳамаи онон, ки аз ҷониби Худованд Худои мо даъват мешаванд, вайда шудааст».

⁴⁰ Ҳамин тавр Петрус бо суханони зиёд насиҳаткуонон гуфт: «Худро аз ҷазое, ки ба сари ин насли пургуноҳ меояд, начот дихед!»

* 2:34-35 Забур 109:1

⁴¹ОНХОЕ, ки сухани Петрусро қабул карданد, таъмид гирифтанд. Он рӯз шумораи ҳамроҳшудагон такрибан се ҳазор кас буд.

Рафтуомади дўстонаи имондорон

⁴²ОНХО аз фиристодагон пайваста таълим мегирифтанд ва дар ягонагии бародарона зиндагӣ карда, барои дуову шикастани нон чамъ мешуданд. ⁴³Азбаски ба воситаи фиристодагон аломату мӯъчизаҳои бисёр нишон дода мешуд, ҳама ба тарсуваҳм афтода буданд.

⁴⁴Ҳама имондорон якҷоя чамъ мешуданд ва ҳар чизро бо ҳам тақсим мекарданд, ⁴⁵яъне дорой ва чизҳои худро фурӯхта, ба онҳое, ки муҳтоҷ буданд, кумак мекарданд. ⁴⁶Ҳар рӯз онҳо яқдилона дар маъбади Худо чамъ мешуданд. Ҳона ба хонаи ҳамдигар гашта, нон шикаста, аз таҳти дил шодикунон бо ҳам ҳӯрок меҳӯрданд. ⁴⁷Ҳамин тавр онҳо Худоро ситоиш мекарданд ва писанди ҳама мардум буданд. Ҳудованд бошад, ҳар рӯз онҳоеро, ки начот мейғтанд, ба гурӯҳи онҳо илова мекард.

Шифо ёфтани марди ланг

3 ¹Рӯзе Петрус ва Юҳанно ба маъбади Худо мерафтанд. Соат сеи рӯз, яъне вақти дуо буд. ²Назди дарвозаи маъбади Худо, ки Зебо ном дошт, марди ланге менишастан. Вай ланги модарзод буд. Ҳар рӯз ӯро оварда назди дарвоза мемонданд, то ки аз одамони ба маъбади Худо меомада садака пурсад. ³Вай чун дид, ки Петрусу Юҳанно ба дарвоза медароянд, аз онҳо садака пурсидан гирифт. ⁴Петрусу Юҳанно ба вай ҷашм дўхтанд ва Петрус гуфт: «Ба мо нигоҳ кун!»

⁵Шахси ланг бо умеди он ки садака медиҳанд, ба онҳо нигоҳ кард. ⁶Аммо Петрус ба вай гуфт: «Нукраву тилло надорам, лекин он чи дорам, ба ту медиҳам. Ба номи Исои Масехи Носирӣ бархезу роҳ рав!»

⁷Петрус аз дасти росташ гирифта, ба вай кумак намуд, то ки аз ҷояш бархезад. Ҳамон лаҳза бучулак ва кафи пойҳои он мард қувват гирифтанд. ⁸Вай ҷаҳида хесту ба қадамзаний сар кард ва

бо онҳо ба маъбади Худо даромад. Дар он ҷо вай частухез ме-карду Худоро ситоиш менамуд.⁹ Мардум ҳама диданд, ки вай қадам мезанаду Худоро ситоиш мекунад ва ¹⁰бенихоят ҳайрон шуданд. Зеро ўро шинохтанд, ки пеш вай назди дарвозаи Зебо нишаста садақа мепурсид.

Сухани Петрус ба мардум

¹¹ Чун марди шифоёфта аз Петрусу Юҳанно дур намешуд, мардум ҳайрон шуда ба назди онҳо шитофтанд ва дар айвони Сулаймон ҷамъ омаданд. ¹² Петрус инро дид, ба мардум гуфт: «Исроилиён! Барои чӣ ҳайрон мешавед? Барои чӣ ба мо ҷунон нигоҳ мекунед, ки гӯё мо бо қувват ё диндории худ ин одамро ба по монда бошем? ¹³Худои Иброҳиму Исҳоку Яъқуб, яъне Ҳудои падарбузургони мо хизматгори Худ – Исоро шуҳрату ҷалол бахшид. Аммо шумо ўро таслим кардед ва дар назди Пилотус, ки ўро озод карданӣ буд, аз ўрӯй гардондед. ¹⁴Шумо Шахси пок ва Росткорро рад намуда, аз Пилотус ҳоҳиш кардед, ки одамқушро озод кунад. ¹⁵Шумо Офаранда ва сар-чашмаи ҳаётро күштед, лекин Ҳудо ўро аз марг зинда кард ва мо ба он шоҳид ҳастем. ¹⁶ Ин одамро шумо хуб медонеду мешиносад. Ҳоло, ҳамин ки ба номи Исо имон овард, қувват пайдо кард. Шумо ҳама дидед, ки номи Исо ва имон ба ў ин одамро пурра шифо дод.

¹⁷ Акнун, бародарон, ман медонам, ки шумо ва роҳбаронатон ин корро аз нофахмӣ кардед. ¹⁸ Аммо Ҳудо он чиро, ки бо забо-ни ҳамаи пайғамбарон пешгӯйӣ карда буд, иҷро намуд. Масех, яъне Таъиншудаи Ҳудо бояд азоб мекашид.

¹⁹ Бинобар ин ҳоло тавба карда ба Ҳудо рӯй оваред, то ки гуноҳҳоятон шуста шавад. ²⁰ Сипас замоне мерасад, ки Ҳудованд ба шумо қуввати тоза мебахшаду Исои Масехро мефиристад, ки барои шумо таъин шудааст.

²¹ Исои Масех бояд дар осмон бимонад, то даме ки Ҳудо ҳамаи онро, ки дар замони қадим ба воситаи пайғамбарони муқаддасаш ваъда кардааст, барқарор намояд. ²² Мусо ҷунин

гуфтааст: „Худованд Худои шумо аз байни халқатон ба шумо Пайғамбаре ба мисли ман ба миён хоҳад овард. Шумо бояд ҳамаи он чиро, ки Ӯ мегӯяд, ичро кунед.²³ Касе, ки ба Ӯ гӯш намекунад, аз халқи Худо дур ва нест карда мешавад“.*²⁴ Аз Самуил сар карда, ҳама пайғамбарон дар бораи ҳамин рӯзҳо пешгӯйӣ кардаанд.²⁵ Шумо фарзандони пайғамбарон ҳастед ва аз ин сабаб дар аҳду паймоне, ки Худо бо падарбузургони мо бастааст, ҳисса доред. Зоро Ӯ ба Иброҳим чунин гуфтааст: „Ба воситаи насли ту ҳамаи халқҳои рӯйи замин баракат меёбанд“**.²⁶ Инак, Худо хизматтори Худ – Исоро бархезонда, пеш аз ҳама ба назди шумо фиристод, то ки ҳар яки шуморо баракат дода, аз кирдори бад баргардонад».

Петрус ва Юҳанно дар пеши шӯрои пирон

4 ¹Хангоме ки Петрус ва Юҳанно ба мардум сухан мегуфтанд кохинон, сардори посбонони маъбади Худо ва аъзои мазҳаби саддукӣ зуд ба онҳо наздик омаданд. ²Онҳо аз рафтори фиристодагон ба ғазаб омада буданд, чунки фиристодагон мардумро таълим медоданд ва эълон менамуданд, ки мурдагон ба воситаи Исо зинда ҳоҳанд шуд. ³Бинобар ин фиристодагонро дастгир карданд ва азбаски аллакай шом шуда буд, онҳоро то субҳ ба дasti посбонон супурданд. ⁴Аммо бисёре аз шунавандагони сухани Петрусу Юҳанно имон оварданд ва шумораи ҳамаи имондорон тақрибан ба панҷ ҳазор расид.

⁵Рӯзи дигар дар Уршалим сардорони яҳудиён ва пирону устодони шариат ҷамъ омаданд. ⁶Ҳамчунин, Ҳонони саркоҳин, Қаёфо, Юҳанно, Искандар ва дигар аъзои хонаводаи саркоҳин ҳозир буданд. ⁷Онҳо Петрусу Юҳанноро дар миёнаҷо монда пурсиданд: «Бо қадом қувва ё бо номи кӣ шумо марди лангро шифо додед?»

* 3:23 Ибодат 23:29; Такрори Шариат 18:15, 18-19

** 3:25 Ибтидо 22:18; 26:4

⁸ Петрус аз Рұхулқудс пур шуда ғавоб дод: «Роҳбарон ва
пирони халқ! ⁹Агар имрұз мо барои кори нек, яъне барои чӣ
гуну ин марди лангро шифо доданамон бозпурсӣ шуда бошем,
¹⁰ пас шумо ва тамоми халқи Истроил бидонед, ки ин мард ба
хотири номи Исой Масехи Носирий пеши шумо солим меистад.
Исой Масех ҳамонест, ки шумо мекӯб карда күштед, аммо
Худо Ӯро зинда кард. ¹¹Ӯ ҳамон:

„сангест, ки шумо бинокорон нодаркор ҳисоб карда,
як сӯ партофтед,
вале он санги асосии таҳкурсии бино гардид*“.

¹² Дар ҳеч каси дигар начот нест, чунки дар зери осмон ба
одамон ҳеч номи дигаре дода нашудааст, ки ба воситай он
начот ёбем».

¹³ Чун ҳозирон далерии Петрусу Юханноро диданд ва пай
бурданد, ки онҳо одамони одӣ ва бесавод ҳастанд, басе ҳайрон
шуданд. Ҳамчунин, дарк намуданд, ки онҳо бо Исо мегаштанд.

¹⁴ Аммо дар назди Петрусу Юханно истодани марди шифоёф-
таро дид, чизе гуфта натавонистанд.

¹⁵ Инак, онҳо фиристодагонро аз шўрои пирон берун кар-
да, бо ҳам чунин маслиҳат намуданд: ¹⁶ «Бо ин одамон чӣ
бояд кунем? Ба тамоми мардуми Уршалим маълум аст, ки
ба воситай онҳо ин муъҷизаи бузург ба амал омад ва ин-
ро рад карда наметавонем. ¹⁷ Аммо барои дар байни мардум
бештар паҳн нашудани ин гап мо бояд онҳоро огоҳ намуда,
фармон дихем, ки дар бораи ин ном минбаъд ба касе даҳон
накушоянд».

¹⁸ Инак, фиристодагонро боз даъват карда, фармон доданд, ки
дигар ҳаргиз ба номи Исо сухан нагӯянд ва таълим надиҳанд.

¹⁹ Аммо Петрусу Юханно дар ғавоб гуфтанд: «Худатон фикр
кунед, оё дар назари Худо дуруст мешавад, ки мо шуморо беш-
тар аз Худо гӯш кунем?! ²⁰ Мо он чиро, ки дидаему шунидаем,
нагуфта наметавонем».

* ^{4:11} Забур 117:22

²¹⁻²² Сипас онҳо Петрус ва Юҳанноро дубора огоҳ намуда, озод карданд. Синну соли он мард, ки ба таври муъчизавӣ шифо ёфт, аз чил боло буд ва тамоми халқ Ҳудоро барои ин муъциза ситоиш мекард. Бинобар ин онҳо аз мардум тарсида, фиристодагонро чазо надоданд.

Пайравони Масех барои далерӣ дуо мекунанд

²³ Фиристодагон озод шуда, назди ёрони худ омаданд ва ба онҳо суханони коҳинони калону пирони халқро нақл карданд.

²⁴ Сипас онҳо яқдилона бо овози баланд ба Ҳудо дуо карданд:

«Эй Молик, Офариғори замину осмону баҳрҳо ва ҳар он чи дар онҳост! ²⁵ Ту ба воситай Рӯхулқудс, бо забони падарбузурги мо – хизматгорат Довуд чунин гуфтай:

„Чаро ғайрияҳудиён ба ҳашм омаданд
ва мардум қасди беҳуда мекунанд?

²⁶ Шоҳони замин ба ҷанг омода шудаанд
ва раисон ҷамъ омада,
бар зидди Ҳудованд ва Масех,
яъне Таъиншудаи Ӯ барҳостаанд“.*

²⁷ Ҳақиқатан ҳам дар ин шаҳр Ҳиродус, Понтиюс Пилотус, ғайрияҳудиён ва мардуми Истроил бар зидди Хизматгори Покат Исо, ки Ӯро барои хизмати Ҳуд интиҳоб кардӣ, забон як карданд. ²⁸ Онҳо қарори пешакии Туро, ки бо тавоной ва иродай Ҳуд қабул карда будӣ, нафаҳмида ичро намуданд. ²⁹ Ҳудовандо, ҳоло ба зӯрии онҳо нигоҳ кун ва ба хизматгорони Ҳуд ёрӣ дех, ки каломи Туро далерона баён кунанд. ³⁰ Ту дастатро дароз намуда, ба номи Хизматгори Покат Исо беморонро шифо дех ва аломату муъчизаҳо ба амал овар».

³¹ Баъди дуо ҷое, ки дар он ҷамъ шуда буданд, ба ҷунбиш омад. Онҳо ҳама аз Рӯхулқудс пур шуда, каломи Ҳудоро далерона эълон мекарданд.

* ^{4:26} Забур 2:1-2

Самимият ва дастирии якдигари имондорон

³² Ҳама имондорон якдилу якчон шуда буданд. Ҳеч кас чизеро моли шахсии худ намедонист, балки ҳама чизро умумӣ меҳисобиданд. ³³ Фиристодагон бо қувваи бузург дар бораи зиндашавии Ҳудованд Исо шаҳодат медоданд. Ҳамчунин, файзи бузурге бар ҳамаи онҳо буд. ³⁴ Дар байнашон муҳтоҷе набуд, чунки онҳое, ки замин ё хонае доштанд, онро фурӯҳта, ³⁵ пулашро пеши пойҳои фиристодагон мегузоштанд ва фиристодагон онро ба қадри даркорӣ ба ҳама тақсим мекарданд.

³⁶ Дар байни онҳо Юсуф ном левизодае аз ҷазираи Қиприс буд. Фиристодагон ӯро Барнаббо, яъне «писари дилбардорӣ» низ меномиданд. ³⁷ Вай заминашро фурӯҳта, пулашро ба ихтиёри фиристодагон супурд.

Гуноҳ ва ҷазои Ҳанониё ва Сафира

5 ¹⁻² Ҳанониё ном марде низ бо ҳамсарави Сафира дороияшро фурӯҳта, як қисми пулашро бо розигии занаш пинҳон кард ва қисми боқимондаашро оварда, ба ихтиёри фиристодагон супурд. ³ Петрус ба ӯ гуфт: «Ҳанониё! Чаро шайтонро ба дилат роҳ дода, як қисми пули заминатро пинҳон кардӣ ва омада, ба Рӯхулқудс дурӯғ гуфтӣ? ⁴ Магар заминат пеш аз фурӯҳтан аз они ту набуд? Оё пуле, ки барои заминат гирифтӣ, аз они ту набуд? Пас, чаро чунин кардӣ? Охир ту на ба одамон, балки ба Ҳудо дурӯғ гуфтӣ».

⁵⁻⁶ Ҳанониё ин суханро шунида, чо ба ҷо афтоду мурд. Ҷавонмардон омада часадашро печонданд ва бароварда гӯр карданд. Ҳар касеро, ки ин хабарро мешунид, тарси бузург фаро мегирифт.

⁷ Тахминан баъди се соат ҳамсари Ҳанониё Сафира омад. Ӯ аз ин воқеа бехабар буд. ⁸ Петрус аз вай пурсид:

«Ба ман бигӯ, оё туви шавҳарат заминро ба ҳамин нарҳ фурӯҳтед?» Зан гуфт: «Ҳа, ба ҳамин нарҳ».

⁹ Петрус ба вай гуфт: «Чаро шумо забон як кардед, ки Рӯхи Худовандро бисанчед? Ана онхое, ки шавҳаратро бурда, гӯр карданд, ба дар наздик мешаванд. Онҳо туро низ мебароранд».

¹⁰ Ҳамон лаҳза Сафира пеши пойҳои ӯ афтода чон дод. Ҷавонмардон чун даромада диданд, ки ӯ мурдааст, бароварда назди шавҳарааш гӯронданд. ¹¹ Ин воқеа ба дили ҳамаи имондорону касоне, ки ин хабарро шуниданд, тарси азиме андохт.

Аломот ва муъчидаҳо

¹² Ба воситаи фиристодагон дар байни мардум муъчизаву аломоти зиёде нишон дода мешуд. Тамоми имондорон дар айвони Сулаймон яқдилона ҷамъ мешуданд. ¹³ Агарчи мардуми Уршалим онҳоро хеле иззату хурмат менамуданд, касе ҷуръат намекард, ки ба онҳо ҳамроҳ шавад. ¹⁴ Аммо рӯз ба рӯз мардону занони зиёд ба Худованд имон оварда, ба онҳо ҳамроҳ мешуданд. ¹⁵ Одамон беморони худро ба қӯчаҳо мебароварданд ва бар бистару катҳо мегузоштанд, то ки ҳангоми гузаштани Петрус ақаллан сояи ӯ ба онҳо афтода шифо бахшад. ¹⁶ Ҳатто мардуми гирду атрофи Уршалим беморону онҳоеро, ки аз рӯҳҳои нопок азоб мекашиданд, меоварданд ва ҳама шифо меёфтанд.

Азобҳои фиристодагон

¹⁷ Инак, саркоҳин ва ҳамаи онхое, ки бо вай буданд, яъне намояндагони равияи саддуқӣ, ҳасад ҳӯрданд ва ¹⁸ фиристодагонро дастгир намуда, ба зиндони шаҳр андохтанд. ¹⁹ Аммо фариштаи Худованд шабона дарҳои зиндонро кушода, онҳоро баровард.

²⁰ Фаришта гуфт: «Равед ва дар маъбади Худо истода дар борай ҳаёти нав ба одамон пурра нақл кунед».

²¹ Онҳо ба сухани фаришта гӯш карда, саҳаргоҳон ба маъбади Худо омаданд ва ба таълими мардум сар карданд.

Вакте ки саркоҳин бо одамонаш расида омад, ўрои пирон, яъне ҳамаи пирони ҳалқи Исроилро гирд овард. Сипас фармон дод, ки фиристодагонро аз зиндон биёранд. ²² Аммо посбонон

онхоро дар зиндон наёфтанд ва омада гуфтанд: ²³ «Дархой зин-
дон саҳт маҳкам буданд ва посбонон пеши дархо меистоданд,
аммо вакте дархоро кушодем, дар дохил касе набуд».

²⁴ Ин суханро шунида, сардори посбонони маъбади Худо
ва коҳинони калон ҳайрон шуданд, ки аз ин чӣ мешуда бо-
шад. ²⁵ Ҳамин вақт шахсе омада ба онҳо ҳабар дод: «Одамоне
ки шумо ба зиндон партофта будед дар маъбади Худо истода,
мардумро таълим медиҳанд!»

²⁶ Дархол сардори посбонони маъбади Худо бо сарбозонаш
рафта, фиристодагонро ба шӯрои пирон овард. Лекин на бо
зӯйӣ, зоро тарсиданд, ки мабодо мардум худи онхоро сангзор
кунанд.

²⁷ Фиристодагонро оварда, дар пеши шӯрои пирон рост
монданд ва саркоҳин ба онҳо гуфт: ²⁸ «Оё мо таълим додани
ин номро ба шумо қатъиян манъ накарда будем? Шумо чӣ?
Тамоми шаҳри Уршалимро аз таълиматон пур кардед ва боз
моро айбдор кардан меҳоҳед, ки гӯё хуни он одамро мо рехта
бошем».

²⁹ Петрус бо фиристодагони дигар дар ҷавоб гуфт: «Мо на
ба одамон, балки бештар ба Худо бояд итоат қунем! ³⁰ Худои
падарбузургонамон Исоро, ки шумо ба салиб меҳкӯб карда
куштед, зинда кард. ³¹ Сипас боло бурда, Ӯро ҳамчун Сарвар
ва Начотдиҳанда аз дasti росташ шинонд, то ба исроилиён
имкон бошад, ки аз гуноҳҳои худ тавба карда, бахшида ша-
ванд. ³² Ҳамаи мо шоҳиди ин воқеа ҳастем ва Рӯхулқудс низ,
ки Ӯро Худо ба итоаткорони Худ бахшидааст».

³³ Аз ин сухан аъзои шӯрои пирон саҳт ҳашмгин шуда,
онхоро куштанӣ шуданд. ³⁴ Аммо Ҷамлиил ном фарисие, ки
устоди шариат буд ва дар байни мардум иззату эҳтиром дошт,
аз ҷояш барҳоста фармуд, ки фиристодагонро ба муддате берун
бароранд. ³⁵ Сипас чунин гуфт: «Исроилиён! Ҳуб фикр қунед,
ки бо ин одамон чӣ кор кардан меҳоҳед. ³⁶ Пеш аз ин Тавдо
ном марде омада буд. Вай худро ким-кӣ гирифт ва тақрибан
ҷорсад кас вайро пайравӣ карданд. Аммо, вакте ки ӯ кушта

шуд, пайравонаш пароканда шуданд ва чизе аз ин боқӣ на-
монд.³⁷ Баъди вай, ҳангоми саршумории аҳолӣ, аз вилояти
Чалил Яхудо омад ва баъзе одамонро аз пасаш бурд. Аммо
чун ўро низ куштанд, ҳамаи пайравонаш пароканда шуданд.
³⁸ Бинобар ин маслиҳат медиҳам, ки ин одамонро ба ҳолашон
гузореду озод кунед. Агар мақсаду корашон аз одамизод бо-
шад, худ аз худ нобуд мешавад,³⁹ лекин агар аз Худо бошад,
шумо онҳоро боздошта наметавонед, балки худро ба Худо зид
мекунеду ҳалос».

Ин сухани Чамлиил ба онҳо писанд омад.⁴⁰ Онҳо фиристо-
дагонро дароварда қамчинкорӣ карданд. Сипас амр намуданд,
ки дигар ба номи Исо гап назананд, ва баъд озод карданд.
⁴¹ Фиристодагон аз ҳузури шӯрои пирон берун рафтанд ва
хурсанд шуданд, ки ба хотири номи Исо сазовори бехурматӣ
гардиранд.⁴² Ҳамин тавр онҳо ҳар рӯз дар маъбади Худо ва дар
хонаҳо таълим дода, хушхабар мерасонданд, ки Исо Масех,
яъне Тэйиншудаи маҳсуси Худо аст.

Интихоби ҳафт нафар барои хизмат

6 ¹Он рӯзҳо дар баробари зиёд шудани шумораи шогирдон
мушкиле ба миён омад. Яхудиёни юнонизабон аз яхудиёни
таҳҷоӣ шикоят карданд, ки онҳо ҳангоми тақсими ҳӯроки
ҳаррӯза бевазанони юнонизабонро ба назар намегиранд.² Бар-
рои ҳамин дувоздаҳ фиристода ҳамаи шогирдонро чамъ намуда
гуфтанд: «Агар мо паҳн кардани каломи Ҳудоро як сӯ монда,
бо тақсими ҳӯрок машғул шавем, дуруст намешавад.³ Бар-
дарон, бинобар ин аз байни худ ҳафт каси некном ва пур аз
Рӯҳу ҳикматро интихоб намоед, то ки ин вазифаро ба дӯши
онҳо гузорем.⁴ Мо бошем, бо дувову таълим ва мавъизаи калом
машғул шавем».

⁵⁻⁶ Ин пешниҳод ба тамоми ҷамъомадагон писанд омад.
Пас онҳо ҳафт касро интихоб намуда, ба назди фиристодагон
оварданд. Инҳо Истефанус, шахси пур аз имон ва Рӯхулқудс,
инчунин, Филиппус, Прӯхурус, Никонӯр, Тимӯн, Парминос

ва Никӯлоус буданд. Никӯлоус аз шахри Антокия буда, дини яхудиро қабул карда буд. Фиристодагон дастхояшонро бар онҳо нюҳода, дуо карданд, яъне онҳоро ба хизмат таъйин намуданд.

⁷Ҳамин тавр каломи Худо пахн мешуд ва дар Уршалим шумораи шогирдон босуръат меафзуд. Ҳатто аз миёни коҳинон нафарони зиёде ба Исои Масеҳ имон оварданд.

Дастгир шудани Истефанус

⁸Истефанус марде пур аз файзу меҳрубонӣ ва қуввати Худо буд. Ӯ дар байни мардум мӯҷизоту аломоти бузург нишон мебод. ⁹Дар он чо аз шаҳрои Қайравон ва Искандария одамоне буданд, ки ба чамоатхонаи Озодон тааллук доштанд. Онҳо бо Истефанус баҳс карданд. Ба ин баҳс баъзе одамони вилоятҳои Киликия ва вилояти Осиё ҳамроҳ шуданд. ¹⁰Аммо ба Рӯҳу ҳикмати сухани вай муқобилат нишон дода натавонистанд. ¹¹Сипас онҳо ба чанд кас пинҳонӣ пора дода гуфтанд, ки чунин бигӯянд: «Мо худ шунидем, ки Истефанус бар зидди Мусо ва Худо сухани куфромез мегуфт».

¹²Ҳамин тавр онҳо мардум ва пирони қавму устодони шариатро бар зидди вай шӯр андохтанд ва Истефанусро дастгир намуда, пеши шӯрои пирон оварданд. ¹³Сипас шоҳидони бардорӯғро даъват намуданд, ки чунин гуфтанд: «Ин одам ҳамеша бар зидди ин маъбади пок ва шариати Мусо сухан меронад. ¹⁴Мо худамон шунидем. Ӯ мегуфт, ки Исои Носирӣ маъбади Худоро вайрон мекунад ва расму ойинеро, ки Мусо ба мо додааст, тафийр медиҳад».

¹⁵Ҳангоми ин сухан бошандагони шӯрои пирон бодикқат ба Истефанус нигариста, диданд, ки рӯйи ӯ мисли рӯйи фаришта медураҳшид.

Истефанус ба шӯрои пирон сухан мегӯяд

7 ¹Сипас саркоҳин аз Истефанус пурсид: «Ин гап рост аст?»

²Истефанус дар ҷавоб гуфт: «Бародарон ва падарон, гӯш кунед! Вақте ки бобокалони мо Иброҳим дар кишвари

Байнаннахрайн зиндагӣ мекард, яъне, пеш аз он ки ба шахри Ҳорон кӯчад, Ҳудои Бузург ба ў зоҳир шуда гуфт: ³ „Ватан ва хешу таборатро гузошта, ба замине, ки ба ту нишон медиҳам, бирав“*. ⁴ Ҳамин тавр Иброҳим кишвари калдониён, яъне Байнаннахрайнро тарқ намуда, дар Ҳорон истиқомат кард. Баъди вафоти падараши Ҳудо ўро аз он чо ба замине, ки шумо холо дар он зиндагӣ мекунед, кӯчонид. ⁵ Лекин аз он барои соҳибӣ карданаш ба андозаи як пайи пой ҳам ба ў замин на-додааст, балки ваъда додааст, ки ин заминро ба ў ва сипас ба насли ў хоҳад бахшид. Гарчанде ки Иброҳим ҳанӯз фарзанд надошт, ⁶ Ҳудо ба ў чунин гуфт: „Насли ту дар сарзамини бегона ғарib хоҳад шуд. Онҳоро ғулом намуда, чорсад сол азоб медиҳанд. ⁷ Лекин Ман ҳалқеро, ки онҳоро ғулом мегардонад, ҷазо медиҳам ва баъд аз ин насли ту аз он кишвар баромада дар ин чо Маро парастиш мекунанд“**. ⁸ Ҳудо ҳамчун нишони паймон бо Иброҳим аҳди хатнаро баст. Бинобар ин, Иброҳим, вакте ки падари Исҳоқ шуд, ўро дар ҳаштрӯзагиаш хатна кард. Дертар Исҳоқ падари Яъқуб шуд. Яъқуб бошад, падари дувоздаҳ ниёгони мо гардид.

⁹ Падарони мо ҳасад бурда, додари худ Юсуфро ҳамчун ғулом ба Миср фурӯхтанд. Аммо Ҳудо бо Юсуф буд ¹⁰ ва ўро аз ҳамаи ғамҳояш ҳалос намуд. Ҳудо ба Юсуф дар назари фиръавн, яъне подшоҳи Миср лутфу меҳрубонӣ ва ҳикмату ҳурмат бахшид. Бинобар ин подшоҳ Юсуфро бар Миср ва дарбораш сардор таъин кард. ¹¹ Инак дар тамоми сарзамини Миср ва Кањон гуруснагӣ сар зада, боиси азоби зиёде гардид. Падарони мо ба худ ҳӯроке намеёфтанд. ¹² Яъқуб чун шунид, ки дар Миср гандум будааст, падаркалонҳои моро бори аввал ба он чо фиристод. ¹³ Лекин, вакте ки бори дуввум ба Миср омаданд, Юсуф ҳудро ба онҳо ошкор кард ва хонаводаи Юсуф ба фиръавн маълум гардид. ¹⁴ Сипас Юсуф одам фиристод, то ки падараши

* 7:3 Ибтидо 12:1

** 7:7 Ибтидо 15:13-14

Яъқубро бо тамоми хонаводааш, ки ҳамагӣ ҳафтоду панҷ кас буданд, даъват намояд. ¹⁵ Яъқуб ба Миср омад ва дар он ҷо ӯ ва падаркалонҳои мо аз олам ҷашм пӯшиданд. ¹⁶ Ҷасади онхоро ба сарзамини Канъон – шаҳри Шакем бурда, дар қабре, ки Иброҳим аз писарони Ҳамӯр бо нуқра ҳарида буд, гузоштанд.

¹⁷ Чун вақти иҷро шудани ваъдаи Худо, ки ба Иброҳим дода буд, наздик шуд, ҳалқи мо дар Миср меафзуд ва бузург мешуд.

¹⁸ Рӯзе ба таҳти қишвари Миср фиръавни нав, яъне шоҳи нав нишастан, ки Юсуфро намешиноҳт. ¹⁹ Ӯ падарони моро ба танг меовард, фиреб медод ва маҷбур мекард, ки кӯдакони навзоди ҳудро бароварда ба марғ супоранд.

²⁰ Он рӯзҳо Мусо ба дунё омад. Ӯ кӯдаки хеле зебо буд. Се моҳ ӯро дар хонаи падараши нигаҳбонӣ карданд. ²¹ Баъд берун бароварда, ба ҷое гузоштанд ва дуҳтари фиръавн ӯро гирифта ҳамчун писари ҳуд қалон кард. ²² Мусо тамоми ҳикмати Мисрро аз ҳуд карда, дар гуфтору кирдор пурзӯр шуд. ²³ Дар чилсолагиаш хост бародарони ҳуд, яъне исроилиёнро ҳабар гирад. ²⁴ Чун дид, ки марди мисрие як марди исроилиро азоб медиҳад, тарафдорӣ намуд ва аз шаҳси мисрӣ қасос гирифта ӯро қушт. ²⁵ Мусо фикр кард, ки бародаронаш мефаҳманд, ки Худо онхоро ба воситай ӯ начот медиҳад, аммо онҳо нафаҳмиданд. ²⁶ Рӯзи дигар Мусо дид, ки ду исроилий қашмакаш мекунанд, ва онхоро оштӣ доданий шуда гуфт: „Эй мардҳо, ҷаро ҳамдигарро меранҷонед, охир шумо бародар ҳастед-ку?“

²⁷ Аммо марде, ки зӯрӣ мекард, Мусоро тела дода гуфт: „Кӣ туро бар мо раису довар мондааст?! ²⁸ Ё меҳоҳӣ, ки маро ҳам мисли он мисрии дирӯза бикушӣ?!**“

²⁹ Мусо ин суханонро шунида, аз қишвари Миср гурехт ва дар сарзамини Мидён ғариф шуд. Дар он ҷо ду писари ӯ таваллуд шуд. ³⁰ Аз байн ҷил сол гузашт. Рӯзе дар биёбон – назди кӯҳи Сино ғариштае аз миёни шуълаҳои оташе, ки аз як бутта мебаромад, ба вай зоҳир шуд. ³¹ Ин ҳодисаро дида Мусо ҳайрон

* ^{7:28} Хуруҷ 2:14

шуд. Чун наздиктар мерафт, то ки онро беҳтар бинад, овози Худовандро шунид:³² „Ман Худои падаронат – Худои Иброҳиму Исҳоқу Яъқуб ҳастам“*. Мусо аз тарс меларзид ва ҳатто ба он нигоҳ карда наметавонист.³³ „Пойафзоратро каш, – гуфт Худованд, – зеро чойи истодаат муқаддас аст.³⁴ Ман тангии ҳалқамро дар Миср бо ҷашми Ҳуд дидам ва оҳу нолаи онҳоро шунида фуруд омадам, то ки онҳоро ҳалос кунам. Акнун биё, Ман туро ба Миср мефиристам“**.

³⁵Худо ба воситай фариштае, ки дар буттаи сӯхтаистода зоҳир шуд, Мусоро ҳамчун раис ва ҳалосгар ба назди исроилиён фиристод, худи ҳамон Мусоро, ки онҳо „кӣ туро бар мо раису давар мондааст“ гуфта рад карда буданд.³⁶Ҳамин Мусо ҳам дар Миср, ҳам дар назди баҳри Сурх ва ҳам дар биёбон дар давоми чил сол муъчизаву аломатҳои зиёд нишон дода, одамонро берун овард.³⁷Ҳамин Мусо ба исроилиён гуфта буд: „Худо аз байни ҳалқатон ба шумо Пайғамбаре ба мисли ман ба миён ҳоҳад овард“***.³⁸Ҳамин Мусо мардумро дар биёбон ҷамъ овард. Сипас дар кӯхи Сино Ҳудо ба воситай фаришта бо вай гап зад, то ки Мусо қаломи ҳаётбахши Ҳудоро ба мо расонад.³⁹Аммо падарони мо ба Мусо итоат кардан наҳостанд, балки ўро рад намуда, дар дил хостанд, ки ба Миср баргарданд.⁴⁰Онҳо ба бародари Мусо Ҳорун ҷунин гуфтанд: „Барои мо ҳудоёне бисоз, то ки пешопешамон бираванд. Охир, бо ин Мусо, ки моро аз Миср баровард, намедонем, чӣ ҳодиса рӯй дод!“****⁴¹Он рӯзҳо исроилиён ба ҳуд буте ба шакли гӯсола соҳтанд ва ба он бут қурбонӣ карда, аз кори дasti ҳуд шод шуданд ва ракӯ бозӣ карданд.⁴²Аммо Ҳудо аз онҳо рӯй гардонда voguzoшт, ки онҳо ба паростиши ситорагони осмон сар кунанд. Чунон ки сухани Ҳудо дар китоби пайғамбарон омадааст:

* 7:32 Хуруҷ 3:6

** 7:34 Хуруҷ 3:5, 7-8, 10

*** 7:37 Такрори Шариат 18:15

**** 7:40 Хуруҷ 32:1, 23

„Эй хонадони Исройл!

Оё дар давоми чил сол, ки дар биёбон будед,
курбониву ҳадяхоро ба Ман меовардед?

⁴³ Шумо хаймаи Малук, ситораи худоятон Рифон
— бутхоеро, ки барои парастиш сохтед, бардошта
мегаштед.

Бинобар ин, шуморо дар чое асир хоҳам кард,
ки аз кишвари Бобил дурттар бошад“.*

⁴⁴ Охир, дар биёбон падаронамон хаймаи шаҳодат доштанд,
ки Мусо онро бо фармони Худо аз рӯйи намунаи дидаш бун-
ёд карда буд. ⁴⁵ Падаронамон онро таҳти роҳбарии Юшъя ба
сарзамини Канъон оварданд, ки ҳалқҳои он чоро Худо пешо-
пеши исройлиён бадар меронд. Инак, то замони шоҳ Довуд
ҳамин хаймаи Худо дар байни мардум буд. ⁴⁶ Сипас шоҳ Довуд,
ки дар назари Худо лутфу меҳрубонӣ пайдо карда буд, аз Худо
ҳоҳиш намуд, ки барои Ӯ, яъне барои Худои Яъқуб хонае бисо-
зад. ⁴⁷ Дар охир на Довуд, балки шоҳ Сулаймон ба Ӯ хона бино
кард. ⁴⁸ Аммо Худои Таоло дар хонаҳое, ки бо дasti одамизод
сохта шудаанд, зиндагӣ намекунад. Дар ин бора аз забони
пайғамбар чунин омадааст:

⁴⁹ „Осмон таҳти Ман аст ва замин пойандозам.
Чӣ гуна барои Ман сохта метавонед? — мегӯяд Ху-
дованд.

— Кучо чойи истироҳати Ман шуда метавонад?

⁵⁰ Оё ҳамаи инро дастони Ман наофаридаанд?***

⁵¹ Шумо мардуми саркаш ҳастед, ки дилу гӯшҳоятон ҳатна
нашудааст. Шумо мисли падарони худ ҳамеша ба Рӯҳулкӯдс
зиддият мекунед. ⁵² Кадом пайғамбарро медонед, ки ёро па-
дарони шумо озор надода бошанд? Падарони шумо ҳамаи
онҳоеро, ки омадани Росткорро пешгӯйӣ мекарданд, мекуш-
танд. Акнун шумо Худи Росткорро таслим карда күштед.

* 7:43 Омӯс 5:25-27

** 7:50 Ишаъё 66:1-2

⁵³ Шумо шариатро, ки ба воситаи фариштагон бароятон дода шуда буд, қабул намудед, лекин онро ичро накардед».

Истефанус күшта мешавад

⁵⁴ Хозирон ин суханро шунида аз хашм дандонхояшонро ғициррос мезанонданд. ⁵⁵ Истефанус, ки аз Рӯхулқудс пур шуда буд, ба осмон нигоҳ карда, шукӯҳу ҷалоли Ҳудоро дид ва Исоро, ки аз дасти рости Ҳудо меистод.

⁵⁶ «Нигаред! – гуфт Истефанус, – осмонро күшода мебинам ва Писари Одамизодро, ки аз дасти рости Ҳудо меистад».

⁵⁷ Аммо онҳо гӯшҳояшонро маҳкам карда, бо доду фарёд ба ў дарафтоданд. ⁵⁸ Сипас ўро аз шаҳр берун бароварда, сангсор карданд. Дар ин ҳангом он шоҳидони бардуруф, ки Истефанусро туҳмат карданд, ҷомаҳои ҳудро пеши пойҳои ҷавонмарде гузошта буданд, ки Шоул ном дошт. ⁵⁹ Мардум Истефанусро сангсор мекарданд, лекин ў дуо мегуфт: «Эй Ҳудованд Исо, рӯҳи маро қабул кун!»

⁶⁰ Сипас ба зону афтода, бо овози баланд гуфт: «Ҳудовандо, ин гуноҳро бар дӯши онҳо нагузор».

Инро гуфту ҷон дод.

Азобҳо имондоронро пароканда мекунад

8 ¹Шоул низ тарафдори күштани Истефанус буд.

Аз ҳамон рӯз сар карда дар шаҳри Үршалим аҳли ҷамоати имондоронро саҳт озор медоданд. Ғайр аз фиристодагон ҳамаи имондорон ба шаҳру дехоти сарзамини Яҳудия ва Сомара пароканда шуданд. ²Ҳамзамон, мардони ҳудотарс омада, Истефанусро ба хок супурданд ва барои ўмотам гирифта, саҳт гирия карданд. ³Шоул бошад аз пайи нобуд қардани аҳли ҷамоати масеҳиён буд. Ўхона ба хона гашта мардону занонро қашола карда, бурда ба зиндан меандоҳт.

⁴ Дар баробари ин парокандашудагон, ба ҳар чое ки мерафтанд, хушхабар мерасонданд. ⁵Филиппуси шогирди Исо низ дар яке аз шаҳрҳои Сомара ба одамон дар бораи Масех,

яъне Таяншудай Худо гап мезад. ⁶ Вакте ки мардум сухано-
ни Филиппусро шуниданд ва диданд, ки муъчизаҳо нишон
медиҳад, ба суханонаш яқдилона ва бодикқат гӯш медоданд.
⁷ Рӯҳҳои нопок бо доду фифон аз чинзадагон берун мешуданд.
Маъюбону шалҳои зиёде шифо меёфтанд ва ⁸дар тамоми шаҳр
хурсандии бузурге хукмфармо буд.

Беҳурматии Шимъуни чодугар ба Худо

⁹ Он вақт дар шаҳр Шимъун ном марде буд, ки мардуми Со-
мараро бо чодугарӣ дар ҳайрат мегузошт ва худро чун шахси
бузург вонамуд мекард. ¹⁰ Ҳама хурду калон ба ў бодикқат гӯш
мекарданд ва мегуфтанд, ки вай қувваи бузурги Худост. ¹¹ Шимъ-
ун солҳои зиёд ҳамаро бо сехру ҷодуи худ ҳайрон мекард ва
аз ин сабаб мардум ба ў бодикқат гӯш мекарданд. ¹² Вале чун
ба хушҳабари Филиппус дар бораи Подшоҳии Худо ва Исои
Масех гӯш дода, имон оварданд, мардону занон таъмид ги-
рифтанд. ¹³ Шимъун ҳам бовар кард. Вай низ таъмид гирифта,
аз Филиппус дур намешуд, зоро аз дидани чунин муъчизаву
аломатҳои бузург дар ҳайрат монда буд.

¹⁴ Дар шаҳри Уршалим фиристодагон чун шуниданд, ки
мардуми Сомара ба қаломи Худо имон оварданд, ба наздашон
Петрусу Юҳанноро фиристоданд. ¹⁵ Онҳо расидан замон барои
имондорони сомарӣ дуо карданд, то ба онҳо низ Рӯхулқудс
ато шавад, ¹⁶ зоро дар Сомара ҳанӯз Рӯхулқудс ба касе фуруд
наомада буд. Онҳо фақат ба номи Ҳудованд Исо таъмид ги-
рифта буданд. ¹⁷ Сипас фиристодагон бар онҳо даст гузоштанд
ва ба онҳо Рӯхулқудс дода шуд. ¹⁸ Шимъун чун дид, ки ба во-
ситаи дастгузории фиристодагон Рӯҳ дода мешавад, ба онҳо
пул оварда, ¹⁹ гуфт: «Ба ман ҳам чунин қудрат дихед, то ба ҳар
кас, ки даст гузорам, Рӯхулқудс дода шавад».

²⁰ Аммо Петрус дар ҷавоб гуфт: «Пулат аз сарат монад. Ту гу-
мон мекунӣ, ки тухфаи Ҳудоро бо пул ҳарида метавонӣ?! ²¹ Дар
ин масъала ба ту ҳаққу ҳиссае нест, чунки дилат дар назари
Худо сиёҳ аст. ²² Аз бадии кардаат тавба намуда, ба Ҳудованд

дую кун, шояд ин нияти бади дилатро бубахшад.²³ Мебинам, ки дилат пур аз ҳасад ва ту пойбанди гуноҳ ҳастӣ».

²⁴ «Дар ҳаққи ман ба Ҳудованд дую кунед, – хоҳиш кард Шимъун, – то аз он чи гуфтед, чизе ба сарам наояд».

²⁵ Сипас фиристодагон дар бораи Исои Масех шаҳодат дода, қаломи Ҳудовандро паҳн карданд ва гашта ба Уршалим равона шуданд. Онҳо роҳравон дар бисёр деҳоти сарзамини Сомара ҳушхабар мерасонданд.

Имон овардани ҳазинадор

²⁶ Фариштаи Ҳудованд ба Филиппус чунин гуфт: «Бархезу бо роҳи биёбон, ки аз Уршалим ба шаҳри Ғазза меравад, ба ҷануб бирав».

²⁷⁻²⁸ Ӯ барҳоста равона шуд. Дар роҳ ӯ марди ҳабашиеро дид, ки барои парастиш ба Уршалим сафар қарда, акнун ба ватанаш бармегашт. Он мард хизматгор ва нигаҳбони ҳазинаи Кандока – маликаи кишвари Ҳабашистон буд. Вай бар аробааш нишаста, китоби пайғамбар Ишаъёро меҳонд. ²⁹ Рӯхулқудс ба Филиппус гуфт: «Ба ароба наздик шуда, баробари он бирав».

³⁰ Филиппус давида ба он наздик шуд ва шунид, ки марди ҳабаший китоби пайғамбар Ишаъёро меҳонад. Филиппус аз вай пурсид: «Оё маъни он чиро, ки меҳонӣ, мефаҳмӣ?»

³¹ Марди ҳабаший ҷавоб дод: «Агар касе ба ман нафаҳмонад, чӣ ҳел фаҳмам?» Пас аз Филиппус хоҳиш намуд, ки ба ароба савор шуда, бо вай нишинад. ³² Порчае, ки марди ҳабаший аз навиштаҷот меҳонд, ин буд:

«Ӯ чун гӯсфанде, ки ба күштан бурда мешавад, хомӯш буд ва мисли баррае дар назди пашмтарошон даҳонашро накушод.

³³ Ӯро паст заданд ва аз рӯйи инсоф ҳукм накарданд. Қӣ метавонад дар бораи насли Ӯ сухан гӯяд?
Зоро ҳаёти Ӯ аз замин қанда шуд»*.

* 8:33 Ишаъё 53:7-8

³⁴Хазинадор аз Филиппус пурсид: «Хоҳиш мекунам, бигӯ, ки ин суханро пайғамбар дар бораи худаш гуфтааст ё каси дигар?»

³⁵Филиппус аз ҳамин порчаи навиштаот сар карда ба вай дар бораи Исо хушхабар расонд. ³⁶⁻³⁷Инак, роҳравон онҳо ба ҷойи серобе расиданд ва хазинадор гуфт: «Ана об! Чаро таъмид ногирам?!»

³⁸Сипас ӯ фармуд, ки аробаро боздорад ва ҳар ду – Филиппус ва хазинадор, ба об даромаданд. Филиппус ӯро таъмид дод.

³⁹Чун аз об баромаданд, Рӯхи Худованд Филиппусро гирифта бурд. Хазинадор дигар ӯро надид ва роҳашро хурсандона давом дод. ⁴⁰Филиппус бошад, дар шаҳри Ашдӯд пайдо шуд. Ӯ шаҳр ба шаҳр гашта то рӯзе, ки ба шаҳри Қайсария расид, дар ҳама ҷо хушхабар эълон мекард.

Имон овардани Шоул

9 ¹Шоул шогирдони Худовандро бо қуштан метарсонд. ²Ӯ назди саркоҳин омада, ³ҳоҳиш намуд, ки ба вай барои ҷамоатхонаҳои шаҳри Димишқ номаҳо нависта дихад, то ҳар қасеро, ки пайрави ин Роҳ ёбад, ҳоҳ мард бошад, ҳоҳ зан, баста ба Үршалим орад.

³Ҳангоми роҳ рафтсан, дар наздикии шаҳри Димишқ, ногаҳон аз осмон нуре пайдо шуда, Шоулро фаро гирифт. ⁴Ӯ ба замин афтода, овозе шунид, ки мегуфт: «Шоул, Шоул! Чаро Маро озор медиҳӣ?»

⁵Шоул пурсид: «Эй Аълоҳазрат, Ту кистӣ?»

Овоз дар ҷавоб гуфт: «Ман ҳамон Исоям, ки озораш медиҳӣ. ⁶Акнун аз ҷоят ҳеста, ба шаҳр даро. Дар он ҷо ба ту як қас мегӯяд, ки чӣ бояд кунӣ».

⁷Ҳамсафарони Шоул мисли гунг меистоданд, ҷунки овозро мешуниданд, аммо қасеро намедиданд. ⁸Шоул аз замин барҳоста, ҷашмонашро қушод, лекин чизеро дида наметавонист. Сипас вайро аз дасташ гирифта ба Димишқ оварданд. ⁹Дар он ҷо се рӯз нобино монд ва ҷизе намехӯрду наменӯшид.

¹⁰ Инак, дар шахри Димишқ Ҳанониё ном шогирде буд. Худованд ба вай аён шуда гуфт: «Ҳанониё!»

Ҳанониё дар чавоб гуфт: «Лаббай, Худованд».

¹¹ Худованд гуфт: «Бархез ва ба кўчае, ки Рост ном дорад, бирав! Дар он что хонаи Яхудоро ёфта, мардери аз шахри Тарсус бипурс, ки Шоул ном дорад. Вай ҳозир дуо мекунад, ¹² ва ба ў аён шуд, ки Ҳанониё ном марде омада, бар ў даст гузашта, чашмонашро бино мекунад».

¹³ Ҳанониё гуфт: «Худовандо! Дар бораи ин одам аз бисёр касон шунидам, ки дар Уршалим ба пайравони Ту хеле бадӣ кардааст.

¹⁴ Дар ин шаҳр низ ўз коҳинони калон иҷозат дорад, ки ҳамаи онҳоеро, ки номи Туро ба забон мегиранд, дастгир намояд».

¹⁵ Аммо Худованд гуфт: «Бирав! Зеро Ман вайро ҳамчун асбоби Ҳуд интихоб кардаам, то ки номи Маро назди ғайрияҳудиён, подшоҳон ва исроилиён эълон намояд. ¹⁶ Ман ба ў нишон медиҳам, ки ба хотири номи Ман бояд чӣ қадар азоб қашад».

¹⁷ Ҳанониё рафта, он хонаро ёфту даромад ва бар Шоул даст гузашта гуфт: «Бародар Шоул, Худованд Исо, ки дар роҳ ба ту зоҳир шуд, маро ба наздат фиристод, то ки чашмонат бино шаванд ва аз Рӯхулқудс пур шавӣ».

¹⁸ Ҳамон лаҳза аз чашмони Шоул гӯё пардае гирифта шуд ва ў бино гардид.

Сипас Шоул барҳеста, таъмид гирифт ва ¹⁹ ҳӯрок ҳӯрда, қувват ёфт.

Шоул дар шахри Димишқ

Шоул якчанд рӯз бо шогирдони Исо дар Димишқ монд. ²⁰ Вай дарҳол ба чамоатхонаҳои яҳудиён рафта, дар бораи Исо гап зад, ки ў Писари Ҳудост. ²¹ Шунавандагон ҳайрон шуда мегуфтанд: «Ин ҳамон одам нест, ки дар Уршалим пайравони ин Шахсрӯ нобуд мекард? Оё ба ин что низ барои ҳамин наомадааст, ки онҳоро дастгир намуда, назди коҳинони калон барад?»

²² Шоул рӯз ба рӯз дар эълон кардани хушхабар пурзӯртар мешуд. Вай ба яҳудиёни Димишқ Масех, яъне Таъиншудаи

Худо будани Исоро чунон исбот менамуд, ки онҳо дар ҷавоб ҷизе гуфта наметавонистанд.

²³ Баъди гузаштани якчанд рӯз яхудиён қасд карданд, ки Шоулро биқушанд. ²⁴ Аммо Шоул аз нияти онҳо хабардор шуд. Азбаски онҳо бо ин мақсад шабу рӯз назди дарвозаи шаҳр истода, ӯро мепоиданд, ²⁵ ҳамроҳонаш шабона ӯро ба сабаде гузошта, аз сӯроҳии девори шаҳр поён фуроварданд.

Шоул дар шаҳри Уршалим

²⁶ Шоул ба шаҳри Уршалим омада, хост, ки ба шогирдони Исои Масех ҳамроҳ шавад, аммо онҳо аз ӯ тарсиданд. Онҳо бовар намекарданд, ки Шоул шогирди Масех шудааст. ²⁷ Лекин Барнаббо ӯро ба назди фиристодагон оварда, ба онҳо нақл намуд, ки чӣ тавр Шоул дар роҳ Ҳудовандро дидасту Ҳудованд бо ӯ гап задааст ва чӣ гуна вай дар шаҳри Димишқ дар бораи Исо далерона гап мезад.

²⁸ Ҳамин тавр Шоул бо шогирдон дар Уршалим рафтумад карда, дар бораи Ҳудованд далерона гап мезад. ²⁹ Вай бо баъзе яхудиёни юнонизабон гуфтугӯ ва баҳс менамуд, аммо онҳо аз пайи күштани ӯ буданд. ³⁰ Имондорон аз ин боҳабар шуда, ӯро ба бандари шаҳри Қайсария бурданд ва аз он ҷо ба шаҳри Тарсус гусел карданд.

³¹ Он рӯзҳо аҳли ҷамоати имондорон дар тамоми сарзамини Яхудияву Ҷалилу Сомара оромӣ ёфта, ҳудотарсона зиндагӣ мекарданду бо ёрии Рӯхулқудс пурзӯр ва зиёд мешуданд.

Шифо ёфтани Аниёс

³² Петрус тамоми ноҳияро гашта, ба назди имондорони шаҳри Лудда омад. ³³ Дар он ҷо Аниёс ном мардеро дид, ки ҳашт сол боз шал дар ҷойгаҳаш меҳобид. ³⁴ Петрус ба вай гуфт: «Аниёс, Исои Масех туро шифо медиҳад. Бархезу ҷойгаҳатро ҷамъ кун».

Марди шал дарҳол аз ҷояш хест. ³⁵ Мардуми шаҳри Лудда ва дашти Шорӯн ӯро сихат дид, ба Ҳудованд рӯй оварданд.

Зинда шудани Тобито

³⁶Ҳамчунин, дар шахри Ёфо Тобито ном шогирди Исо зиндагӣ мекард, ки маъни номаш «ғизол» аст. Ӯ зани некӯкор буда, хайроти зиёд мекард. ³⁷Рӯзе вай бемор шуда мурд. Ҷасади ўро шуста, дар болохона гузоштанд.

³⁸Шогирдон чун шуниданд, ки Петрус дар шахри Лудда аст, ки ба шахри Ёфо наздик буд, ду касро ба наздаш фиристода, хоҳиш намуданд, ки зуд ба пеши онҳо биёяд. ³⁹Петрус дарҳол бо онҳо рафт.

Чун расид, ўро ба болохона бароварданд. Дар болохона бевазанон Петрустро ихота намуда, гирякунон, чомаву куртаҳои дар зиндагияш дӯхтаи Ғизолро ба ӯ нишон медоданд. ⁴⁰Лекин Петрус хоҳиш намуд, ки онҳо берун бароянд. Сипас зону зада, дуо кард ва ба часад нигариста гуфт: «Тобито, барҳез!»

Тобито ҷашмонашро кушода, Петрустро дид ва аз ҷояш хеста, нишасти. ⁴¹Петрус ўро аз дасташ гирифта ба по ҳезонд ва имондоронро ҳамроҳи бевазанон даъват карда, ўро зинда нишон дод. ⁴²Ин воқеа дар тамоми Ёфо овоза шуд ва одамони бисёре ба Ҳудованд Исо имон оварданд.

⁴³Петрус муддате дар шахри Ёфо монд ва дар хонаи Шимъуни ҷармгар зиндагӣ кард.

Фаришта ба Корнилиюс гап мезанад

10 ¹Дар шахри Қайсария марде бо номи Корнилиюс зиндагӣ мекард. Ӯ мирисади лашкаре буд, ки Италиявӣ ном дошт.

²Корнилиюс ва тамоми хонаводааш одамони диндору ҳудотарс буданд. Ӯ ба мардум бисёр хайр менамуд ва ҳамеша ба Ҳудо дуо мекард. ³Рӯзе, такрибан соати се, ба Корнилиюс фариштаи Ҳудо аён шуд ва ба ӯ наздик омада, гуфт: «Корнилиюс!»

⁴Ӯ тарсон, аз фаришта ҷашм наканда, гуфт: «Лаббай, эй Аълоҳазрат».

Фаришта ба вай гуфт: «Ҳудо дуоятро шунид ва хайроти туро қабул кард. ⁵Акнун ба шахри Ёфо одам бифирист, то ки

Шимъуни лақабаш Петрусро ба наздат даъват кунад. ⁶Холо ў дар хонаи Шимъуни чармгар, ки дар соҳили баҳр мебошад, меҳмон аст».

⁷Вақте фариштае, ки бо ў гап мезад, нопадид шуд, Корнилиюси мирисад ду хизматгор ва як сарбози диндорашро, ки дар хизмати ў буд, чамъ овард. ⁸Мирисад тамоми ҳодисаро ба онҳо баён кард ва онхоро ба шаҳри Ёфо фиристод.

Худо ба Петрус хобе мефиристад

⁹Рӯзи дигар, нисфириӯзӣ, ҳангоме ки одамони Корнилиюс ба шаҳр наздик мешуданд, Петрус барои дуо болои бом баромад. ¹⁰Дар он ҷо ў гурӯсна монд ва хост, чизе бихӯрад. Аммо ҳанӯз ҳӯрок тайёр нашуда, Петрус ба ҳолати бехудӣ афтод. ¹¹Ӯ дид, ки осмон кушода шуда, аз он чизе ба монанди дастарҳони калон, ки аз ҷор гӯшааш овезон буд, ба замин мефарояд. ¹²Даруни он аз ҳар гуна ҳайвоноти ҷорпо, ҳазандагон ва паррандагони осмон пур буд. ¹³Сипас ў овозе шунид, ки мегуфт: «Петрус, хез, куш ва ҳӯр!»

¹⁴Петрус ҷавоб дод: «Ҳаргиз, Худовандо! Ман дар умрам ягон ҷизи ҳаром ё нопок наҳӯрдаам».

¹⁵Овоз бори дигар гуфт: «Он чиро, ки Худо ҳалол кардааст, ҳаром нашумор».

¹⁶Ин ҳодиса се бор такрор шуд. Сипас дастарҳон зуд ба осмон рафт.

¹⁷Петрус ҳанӯз дар фикри чизҳои аёнишуда буд, ки одамони Корнилиюс хонаи Шимъунро ёфта, ба дарвоза наздик шуданд. ¹⁸ОНҳо фарёд карданд: «Шимъуне, ки лақабаш Петрус аст, дар ҳамин чост?»

¹⁹Он гоҳ Рӯхулқудс ба Петрус, ки ҳанӯз дар бораи чизҳои дидаш фикр мекард, гуфт: «Туро се одам ҷустуҷӯ мекунанд. ²⁰Барҳеста, ба наздашон фурӯ ва бе ягон шубҳа бо онҳо бирав, чунки онхоро Ман фиристодам».

²¹Петрус фуромада, ба онҳо гуфт: «Манам он касе, ки мечӯед. Ҷӣ хизмат?»

²² Онҳо чавоб доданд: «Мо аз ҷониби Корнилиюси мирисад омадем, ки марди росткору худотарс буда, дар байни тамоми яхудиён номи нек дорад. Фариштаи муқаддас ба ў фармудааст, ки шуморо ба хонааш даъват намуда, суханонатонро шунавад».

²³ Пас Петрус онҳоро ба хона таклиф карда, меҳмондорӣ кард.

Рӯзи дигар Петрус бо онҳо ба роҳ даромад. Баъзе имондорони шахри Ёғо ба вай ҳамроҳ шуданд. ²⁴ Пас аз як рӯз онҳо ба Қайсария расиданд. Корнилиюс хешу табору дӯстони наздикашро ҷамъ оварда, интизори Петрус ва ҳамроҳонаш буд. ²⁵ Вақте ки Петрус ба ҳавлӣ даромад, Корнилиюс назди пойҳои ў афтода, саҷда кард. ²⁶ Аммо Петрус ўро ҳезонда, гуфт: «Бархез, ман ҳам одам ҳастам».

²⁷ Сипас Петрус бо Корнилиюс гапзанон ба хона даромада, дид, ки мардуми зиёде ҷамъ омадаанд. ²⁸ Инак ба онҳо гуфт: «Чунон ки медонед, ба яхудиён бо ғайрияҳудиён рафтуомад кардану ба хонаи онҳо даромадан манъ аст. Аммо Ҳудо ба ман нишон дод, ки касеро ифлос ё нопок наҳисобам. ²⁹ Бинобар ин, вақте ки даъват карданд, бечуну ҷаро омадам. Акнун гӯед, ки ба ман чӣ кор доштед?»

³⁰ Корнилиюс ҷавоб дод: «Чор рӯз пеш ман дар хонаам дуо мекардам. Соат мисли ҳозир наздики се буд. Баногоҳ дар наздам марде пайдо шуд, ки либоси дураҳшон дар бар дошт. ³¹ Ӯ ба ман гуфт: „Корнилиюс, Ҳудо дуои туро шунид ва ҳайроти туро қабул кард. ³² Акнун ба шахри Ёғо одам фиристода, Шимъунро, ки лақабаш Петрус аст, даъват бикун. Ҳоло ў дар хонаи Шимъуни ҷармгар, ки дар соҳили баҳр мебошад, меҳмон аст“. ³³ Бинобар ин дарҳол ба наздат одам фиристодам ва ту нағз кардӣ, ки омадӣ. Ҳоло мо ҳама дар ҳузури Ҳудо ҷамъ омадем, то ҳар чи ки Ҳудованд ба ту фармудааст, бишнавем».

³⁴ Петрус суханашро сар кард: «Ана акнун фаҳмидам, ки дар ҳақиқат Ҳудо ба касе рӯйбинӣ намекардааст, ³⁵ балки одамони худотарсу росткорро аз ҳама ҳалқҳо қабул мекардааст. ³⁶ Ҳушҳабари сулҳу осоиш ба воситаи Ҳудованди ҳамагон – Исои Масех дода шуд ва шумо аз ин паём, ки Ҳудо ба ҳалқи Исройл

фиристод, бохабар ҳастед.³⁷ Шумо медонед, пас аз он ки Яхё одамонро ба таъмид даъват намуд, аз сарзамини Ҷалил сар карда, то саросари сарзамини Яхудия чӣ рӯй дод.³⁸ Яъне медонед, ки Худо ба Исои Носирӣ Рӯхулқудс ва қувва бахшид. Исо ҳар сӯ сафар карда, корҳои нек анҷом дод ва ҷинзадагонро раҳо кард, чунки Худо бо Ӯ буд.³⁹ Мо худ ба ҳама коре, ки Ӯ дар кишвари яхудиён ва шаҳри Уршалим кард, шоҳид ҳастем. Исои Масехро ба салиб овехта қуштанд,⁴⁰ вале Худо Ӯро дар рӯзи сеюм зинда кард ва ба одамон зоҳир намуд.⁴¹ Аммо на ба тамоми ҳалқ, балки танҳо ба шоҳидоне, ки Худо пешакӣ интихоб намуд, яъне ба мо, ки пас аз зинда шуданаш бо Ӯ меҳӯрдему менӯшидем.⁴² Сипас Ӯ ба мо фармон дод, ки ба мардум ҷунин эълон намуда шаҳодат дихем: Исои Масех ҳамон Таъиншудаи Худост, ки зиндагону мурдагонро доварӣ мекунад.⁴³ Ҳамаи пайғамбарон дар бораи Ӯ шаҳодат додаанд, ки қасе ба Ӯ имон оварад, ба воситаи номи Ӯ ғуноҳҳояш бахшида мешавад».

Рӯхулқудс ғайрияҳудиёнро фаро мегирад

⁴⁴ Ҳанӯз Петрус суханашро тамом накарда, Рӯхулқудс бар ҳамаи шунавандагони қаломи Худо фуруд омад.⁴⁵ Яхудиёни имондор, яъне ҳамроҳони Петрус дар ҳайрат афтоданд, ки Рӯхулқудс ҳатто ба ғайрияҳудиён ато мешудааст.⁴⁶ Зоро онҳо бо гӯшҳои худ мешуниданд, ки ғайрияҳудиён бо ҳар ғуна забонҳо гап мезананду Худоро ситоиш мекунанд. Сипас Петрус гуфт:⁴⁷ «Чунон ки Рӯхулқудс ба мо ато шуда буд, ба инҳо низ дода шуд. Оё акнун қасе метавонад, ба онҳо зиддият намояд, ки таъмид гиранд?»

⁴⁸ Инро гуфта, Петрус фармуд, ки онҳо ба номи Исои Масех таъмид гиранд. Сипас аз Петрус ҳоҳиш намуданд, ки якчанд рӯз бо онҳо бимонад.

Ҳисоботи Петрус ба ҷамоат

11 ¹ Фиристодагону имондорони сарзамини Яхудия ҳа- бардор шуданд, ки ғайрияҳудиён низ қаломи Худоро қабул кардаанд. ² Ҳангоме ки Петрус ба Уршалим баргашт,

тарафдорони хатна ўро танқид карда, гуфтанд: ³ «Ту ба пеши одамони хатнанашуда рафтӣ ва бо онҳо нишаста ҳӯрок ҳӯрдӣ?!»

⁴ Петрус ба онҳо тамоми воеаро як ба як баён карда гуфт:

⁵ «Ҳангоме ки дар шаҳри Ёғо дуо мекардам, дар ҳолати бехудӣ ба назарам аён шуд, ки аз осмон чизе ба мисли дастархони калон, ки аз чор гӯшааш овезон буд, ба пешам фуромад. ⁶ Ман ба даруни он нигоҳ карда, ҳайвоноти чорпо, даррандагон, ҳазандагон ва паррандагони осмонро дидам. ⁷ Сипас овозе шунидам, ки ба ман гуфт: „Петрус, хез, куш ва ҳӯр!“

⁸ Аммо ман гуфтам: „Ҳаргиз, Худованд! Ман дар умрам ягон чизи ҳаром ё нопок наҳӯрдаам“.

⁹ Овоз аз осмон бори дигар гуфт: „Он чиро, ки Ҳудо ҳалол кардааст, ҳаром нашумор“.

¹⁰ Ин ҳодиса се бор такрор шуд. Сипас ҳамаи он чизҳо ба осмон бардошта шуд. ¹¹ Ҳамон лаҳза ба хонае, ки дар он будам, се мард наздик шуданд. Онҳоро аз шаҳри Қайсария ба назди ман фиристода будаанд. ¹² Рӯхулкудс ба ман гуфт, ки дудила нашуда бо онҳо равам. Ин шаш бародар низ бо ман рафтанд ва мо ба хонаи Корнилиюс расида даромадем. ¹³ Ӯ гуфт, ки дар хонааш фариштаэро дидааст, ки ба вай чунин гуфтааст: „Ба шаҳри Ёғо одам фиристода, Шимъуни лақабаш Петрусо ба хонаат даъват намо. ¹⁴ Ӯ ба ту сухане мегӯяд, ки ба воситай он худат ва тамоми хонаводаат начот меёбед“.

¹⁵ Вақте ки ба сухан шурӯъ кардам, Рӯхулкудс, чуноне, ки дар аввал бар мо фуруд омада буд, ба онҳо низ фуруд омад.

¹⁶ Он лаҳза сухани Худованд ба ёдам расид, ки гуфта буд: „Яхё бо об таъмид медод, лекин шумо бо Рӯхулкудс таъмид дода мешавед“. ¹⁷ Инак, Ҳудо ба ғайрияҳудиён худи ҳамон аторо дод, ки ба мо ҳангоми ба Худованд Исои Масех имон оварданамон дода буд. Пас ман кистам, ки ба Ҳудо зиддият намоям?»

¹⁸ Баъди ин суханон яҳудиён ором шуданд ва Ҳудоро ситоиш намуда гуфтанд: «Маълум мешавад, ки Ҳудо ба ғайрияҳудиён низ имконият додааст, ки аз гуноҳояшон тавба карда, ҳаёти абадӣ ёбанд».

Чамоати имондорон дар Антокия

¹⁹ Баъзе аз пайравони Худованд аз сабаби он ки аз паяшон баъд аз марги Истеванус дарафтода буданд, пароканда шуданд. Онҳо то ба кишвари Финикияи ҷазираи Қиприс ва шаҳри Антокия рафта расиданд, аммо қаломи Худоро на ба ҳама, балки танҳо ба яхудиён мегуфтанд. ²⁰ Лекин баъзеи онҳо, ки аз Қипрису Қайравон буданд, ба Антокия расида, хушхабари Худованд Исоро ба ғайрияҳудиён низ мавъиза кардан. ²¹ Худованд ба онҳо ёрӣ медод ва шумораи зиёди одамон имон оварда, ба Худованд рӯй оварданд.

²² Ин ҳабар ба гӯши чамоати Уршалим расид ва онҳо Барнабборо ба Антокия фиристоданд. ²³ Ҳангоме ки Барнаббо ба он ҷо расида файзу меҳрубонии Худоро дид, ҳурсанд шуд ва ҳамаро насиҳат кард, ки пурра ба Худованд такя кунанд. ²⁴ Зеро Барнаббо одами нек, пур аз Рӯхулқудс ва дар имон мустаҳкам буд. Инак, шумораи зиёди одамон ба Худованд имон оварданд. ²⁵ Пас аз ин Барнаббо барои ҷустуҷӯйи Шоул ба шаҳри Тарсус равона шуд ²⁶ ва ӯро ёфта, ба шаҳри Антокия овард. Онҳо ҳар ду тамоми сол дар он чамоати имондорон монда, мардуми зиёдеро таълим медоданд. Он замон дар Антокия бори аввал шогирдони Исои Масехро масеҳиён номиданд.

²⁷ Он рӯзҳо аз Уршалим ба Антокия якчанд пайғамбарон омада буданд. ²⁸ Яке аз онҳо Оғобус ном дошт. Ӯ бо ёрии Рӯхулқудс пешгӯйӣ намуд, ки дар саросари замин гуруснагии саҳт мешавад (ин дар замони шоҳаншоҳ Клавдийос рӯй дод). ²⁹ Бинобар ин ҳама шогирдон қарор доданд, ки ба имондорони сарзамини Яхудия ба қадри имкон кумак фиристонанд. ³⁰ Ҳамин тавр онҳо кумаки худро бо дасти Барнаббу Шоул ба роҳбарони чамоат фиристоданд.

Күштани Яъқуб ва дастгир шудани Петрус

12 ¹Он замон шоҳ Ҳиродус дасти душманий дароз намуд, то ки баъзе аз аъзои чамоати имондоронро азоб дихад. ² Шоҳ бо шамшер Яъқуби бародари Юҳанноро күшт. ³ Сипас

чун дид, ки ин кораш ба яхудиён писанд омад, Петрусро низ дастгир намуд. Ин воқеа дар айёми иди Фатир рӯй дод.⁴ Шоҳ Петрусро ба зиндон андохта, ба чор дастай сарбозон, ки ҳар яке аз чор сарбоз иборат буд, фармуд, ки ӯро посбонӣ кунанд. Шоҳ меҳост, ки баъди иди Начот ӯро ба назди мардум барои хукм кардан барорад.⁵ Инак, Петрус дар зиндон буд, аммо ахли ҷамоати имондорон барои ӯ бо ҷидду ҷаҳд ба Ҳудо дуо мекарданд.

Озод шудани Петрус

⁶ Шаби ҳамон рӯз, ки шоҳ Ҳиродус меҳост ӯро назди мардум барорад, Петрус дар байни ду сарбоз меҳобид. Ӯро бо ду занҷир баста буданд ва назди дари зиндон сарбозони дигар меистоданд.⁷ Баногоҳ фариштаи Ҳудованд пайдо шуд ва ҳуҷра равшан гардид. Вай ба паҳлӯи Петрус зада, ӯро бедор карду гуфт: «Зуд бархез».

Ҳамон лаҳза занҷирҳо аз дастони Петрус афтоданд. Фаришта суханашро давом дод:⁸ «Миёнатро банду пойафзоратро пӯш».

Петрус гуфтаи ӯро ичро намуд. Фаришта гуфт: «Акнун ҷомаатро пӯшида, аз қафои ман биё».

⁹ Петрус баромада, аз қафои фаришта равона шуд. Ӯ фикр кард, ки хоб мебинад, лекин дар асл ин кори фаришта воқеӣ буд. ¹⁰ Онҳо аввал аз назди як дастай посбонон ва сипас аз дастай дуюм гузашта, ба дарвозаи оҳанине, ки ба сӯйи шаҳр мебурд, наздик шуданд. Дарвоза ҳуд аз ҳуд ба рӯйи онҳо кушода шуд. Онҳо аз он гузашта, то ба оҳири қӯча расида буданд, ки баногоҳ фаришта нопадид шуд. ¹¹ Ин вакт Петрус ба ҳуд омада, гуфт: «Акнун аниқ фахмидам, ки Ҳудованд фариштаи Ҳудро фиристодааст, то маро аз дasti Ҳиродус ва он чи яхудиён меҳостанд, ҳалос кунад».

¹² Петрус инро аз дил гузаронда, ба хонаи Марями модари Юҳанно, ки Марқӯс номида шуда буд, равона шуд. Дар он ҷо мардуми зиёд ҷамъ омада, дуо мекарданд. ¹³ Чун дарвозаро тақтакард, Рудо ном қанизаке барои кушодан баромад. ¹⁴ Рудо

овози Петрусро шинохта чунон хурсанд шуд, ки дарвозаро нақушода, ба сўйи хона давид ва хабар дод, ки Петрус назди дарвоза истодааст.

¹⁵ Ба ў гуфтанд: «Ақлатро хўрдай».

Лекин ў дар гапаш истода мегуфт, ки рост мегўяд. Онҳо бошанд гуфтанд: «Ин фариштаи ўст».

¹⁶ Азбаски Петрус ҳанӯз ҳам так-так мекард, охир дарро кушишданд ва ўро дида саҳт ҳайрон шуданд. ¹⁷ Петрус бо ишораи даст ҳомӯшӣ талаб намуда, ба онҳо гуфт, ки чӣ тарз Худованд ўро аз зиндон баровард.

Петрус гуфт: «Инро ба Яъқубу бародарони дигар расонед». Пас ў онҳоро тарк намуда, ба ҷойи дигар рафт.

¹⁸ Бо дамиданни субҳ сарбозонро тарсу вахм фаро гирифт, ки ба Петрус чӣ шуда бошад. ¹⁹ Шоҳ Ҳиродус ўро ҷустуҷӯ намуд, лекин наёфт. Сипас сарбозонро пурсучӯ намуда, фармон дод, ки онҳоро ба қатл расонанд. Ҳудаш бошад аз сарзамини Яҳудия баромада, ба шаҳри Қайсария рафт ва дар он ҷо монд.

Марги шоҳ Ҳиродус

²⁰ Шоҳ Ҳиродус аз мардуми шаҳрҳои Сур ва Сидун саҳт дар ғазаб шуда буд. Бинобар ин онҳо маслиҳат намуда, ба назди шоҳ як гурӯҳ одамонро фиристоданд. Онҳо аввал хизматгари шаҳсии подшоҳ Балостусро тарафдори худ карда, сипас аз подшоҳ сулҳ хостанд, чунки онҳо аз кишвари подшоҳ хўрокворӣ мегирифтанд. ²¹ Дар рӯзи қабул Ҳиродус либоси шоҳона пӯшида, бар курсии доварӣ нишаст ва ба онҳо сухан кард. ²² Мардум бошанд, фарёдкунон гуфтанд: «Ин овози одам не, балки овози яке аз худоён аст».

²³ Ин лаҳза фариштаи Худованд шоҳ Ҳиродусро зад, чунки худро аз Худо боло донист. Ҳамин тавр, ў кирм карда мурд.

²⁴ Аммо қаломи Худо торафт паҳн мешуд. ²⁵ Барнаббо ва Шоул хизмати худро барои Худованд дар Уршалим ба охир расонданд ва Юҳаннои лақабаш Маркӯсро бо худ гирифта, ба шаҳри Антокия баргаштанд.

Ба хизмат таъйин шудани Барнаббо ва Шоул

13 ¹Пайғамбарону муаллимони чамоати имондорони шахри Антокия инҳо буданд: Барнаббо, Шимъуни лақабаш Нигер, Лукюси қайравонӣ, Маноҳим – дӯсти бачагии Ҳиродуси ҳоким ва Шоул. ²Рӯзе, хангоме ки онҳо рӯза гирифта Ҳудовандро парастиш мекарданд, Рӯхулқудс ба онҳо гуфт: «Ба Ман Барнаббо ва Шоулро чудо кунед, то кореро, ки барояшон таъян намудаам, ичро намоянди».

³Сипас рӯза доштанд ва бар онҳо даст гузошта дуо карданду онҳоро фиристоданд.

Барнаббову Шоул дар ҷазираи Қиприс

⁴Инак Барнаббо ва Шоул, ки аз ҷониби Рӯхулқудс фиристода шуда буданд, ба шахри Салукия расиданду аз он ҷо ба ҷазираи Қиприс бо қиштӣ шино карданд. ⁵Онҳо ба шахри Саломис расида, дар чамоатхонаи яхудиён қаломи Ҳудоро эълон карданд. Юҳанно ба онҳо ёрӣ мерасонд. ⁶Онҳо тамоми ҷазираро то шахри Пофус тай карданд. Дар Пофус фиристодагон ҷодугари яхудиро воҳӯрданд, ки пайғамбари дурӯғин буд. Вай Барюшаъ ном дошт ва ⁷шиноси ҳоким Сарчиюс Павлус буд. Ҳоким, ки марди бофаҳм буд, барои шунидани қаломи Ҳудо Барнаббо ва Шоулро ба наздаш даъват кард. ⁸Аммо он ҷодугар, ки ба забони юнонӣ Алимо ном дошт, ба онҳо зиддият намуд. Ӯ қӯшиш мекард, ки ҳокимро аз имон овардан боздорад. ⁹Он гоҳ Шоул, ки Павлус низ ном дошт, аз Рӯхулқудс пур шуда, рост ба он ҷодугар нигариста ¹⁰гуфт: «Эй марди пур аз дурӯғу бадӣ, писари шайтон ва душмани ҳар росткорӣ, кай қаҷ кардани Роҳи рости Ҳудовандро бас мекунӣ?! ¹¹Холо ист! Ҳудованд туро ҷазо медиҳад ва ту кӯр шуда, муддате равшании офтобро намебинӣ».

Бо шунидани ин сухан Алиморо тирагиву торикий фаро гирифт ва ӯ ба ҳар сӯ рӯй оварда, ба ҳуд раҳнамое мечуст. ¹²Ҳоким ин воқеаро дид, имон овард, чунки аз таълимоти Ҳудованд дар хайрат монда буд.

Хизмати Павлус дар шахри Антокияи назди Писидия

¹³ Сипас Павлусу ҳамроҳонаш аз шахри Пофус ба шахри Пирчаи вилояти Памфилия бо киштӣ омаданд. Аммо Юҳанно онҳоро тарк намуда, ба Уршалим баргашт. ¹⁴ Аз шахри Пирча онҳо ба шахри Антокияи назди Писидия омаданд ва рӯзи шанбе ба ҷамоатхонаи яҳудиён даромада нишастанд. ¹⁵ Баъд аз хондани шариати Мусо ва навиштаҳои пайғамбарон, сардорони ҷамоатхона одам фиристода ба онҳо чунин гуфтанд: «Бародарон, агар ба мардум сухани насиҳатомезе дошта бошед, бигӯед».

¹⁶ Павлус аз ҷояш хеста, бо ишораи даст ҳомӯший талаб намуд ва гуфт: «Эй исроилиён ва ғайрияҳудиёне, ки аз Ҳудо метарсед, гӯш кунед! ¹⁷ Ҳудои мардуми Исроил падаркалонҳо моро интиҳоб намуда, онҳоро дар ғарбиӣ, яъне дар сарзамини Миср ба ҳалқи бузург табдил дод. Сипас онҳоро бо тавоноии Ҳуд аз он ҷо баровард ва ¹⁸ чил сол рафтори онҳоро дар биёбон тоқат кард. ¹⁹ Баъд дар замини Канъон ҳафт ҳалқро нобуд карда, заминҳояшонро ба исроилиён тақсим карда дод.

²⁰ Аз байн ҷорсаду панҷоҳ сол гузашт. Сипас Ҳудо то замони пайғамбар Самуил бар онҳо доваронро таъян менамуд. ²¹ Оқибат онҳо барои ҳуд подшоҳ талаб карданд ва Ҳудо ба онҳо аз қабилаи Бинёмин Шоули писари Қиширо баҳшид. Шоул чил сол подшоҳӣ кард. ²² Баъд Ҳудо вайро аз подшоҳӣ маҳрум намуда, Довудро бар онҳо шоҳ таъян намуд. Дар бораи Довуд Ҳудо чунин гуфтааст: „Довуди писари Ишойро писанди дилам ёфтам. Ӯ ҳама хости Маро ба ҷо ҳоҳад овард“*. ²³ Сипас Ҳудо, чунон ки ваъда карда буд, аз насли Довуд барои ҳалқи Исроил Наҷотдиҳанда, яъне Исоро дод. ²⁴ Инак, Яхӯ пеш аз омадани Исо ба тамоми ҳалқи Исроил эълон намуд, ки тавба карда, таъмид гиранд. ²⁵ Яхӯ дар охири хизмати ҳуд чунин гуфт:

* 13:22 1 Подшоҳон 13:14; Забур 88:21

„Ба гумонатон ман Масехам? Не, ман Таъиншудаи Худо нестам. Нигаред, аз паси ман Касе меояд, ки ман ҳатто сазовори кушодани банди пойафзори Ӯ нестам“.

²⁶ Бародарон! Эй фарзандони Иброҳим ва ҳама ғайрияҳудиёне, ки худотарсанд! Ин ҳабари начотбахш ба мо фиристода шудааст! ²⁷ Мардуми Уршалим ва сардорони онҳо Начотдиҳанда будани Исоро нафаҳмиданд. Ҳамчунин суханони пайғамбаронро, ки ҳар рӯзи шанбе хонда мешавад, нафаҳмиданд, балки Исоро айбдор намуда, пешгӯйии пайғамбаронро ба ҷо оварданд. ²⁸ Агарчи барои куштан сабабе наёфтанд, аз Пилотус ҳоҳиш намуданд, ки Ӯро ба қатл расонад. ²⁹ Вақте ки ҳама чизҳои дар бораи Исо навишташударо иҷро карданд, Ӯро аз салиб фуроварда, ба қабр гузоштанд. ³⁰ Аммо Худо Ӯро зинда кард. ³¹ Сипас Исо ба онҳое, ки ҳамроҳаш аз сарзамини Ҷалил ба шаҳри Уршалим омада буданд, рӯзҳои зиёд зохир мешуд. Ҳоло онҳо дар пеши мардум шоҳидони Ӯ ҳастанд.

³² Мо низ ба шумо ҳабари хуш мерасонем, ки ваъдаи ба падаркалонҳоямон додашуда ³³ иҷро гардид. Худо Исоро зинда карда, он ваъдаро барои мо, ки насли онҳо ҳастем, ба ҷо овард. Дар ин бора дар таронаи дуюми китоби Забур чунин гуфта шудааст:

„Ту Писари Ман ҳастӣ.“

Имрӯз Ман Падари Ту шудаам*“.

³⁴ Дар бораи он, ки Исоро зинда мекунад ва Ӯ ҳаргиз дар гӯр намепӯсад, чунин гуфта шудааст:

„Ман он ваъдаҳои муқаддас ва боваринокро, ки ба До-
вуд дода будам,
ба шумо мебахшам“**

³⁵ Бинобар ин дар дигар ҷойи навиштаҷот чунин гуфта шудааст:

* 13:33 Забур 2:7

** 13:34 Ишаъё 55:3

„Ту намегузорӣ, ки Марди Поки Ту дар гӯр бипӯсад“.*

³⁶ Ин гуфтаҳо ба шоҳ Довуд даҳл надоранд, чунки ӯ дар замони худ хости Худоро иҷро намуд ва аз ин олам ҷашм пӯшид. Ӯ мисли падаронаш ба ҳок супурда шуд ва ҷисмаш пӯсид. ³⁷ Аммо Шахсе, ки Ҳудо Ӯро зинда кард, напӯсид.

³⁸ Бародарон! Бинобар ин, гӯш кунед! Мо ба шумо эълон мекунем, ки ба воситаи Исо гуноҳҳо бахшида мешаванд.

³⁹ Шариати Мусо одамонро сафед карда наметавонад, аммо қасе, ки ба Исо имон меоварад, сафед мешавад. ⁴⁰ Пас эҳтиёт шавед, ки гуфтаҳои пайғамбарон ба саратон наоянд, зоро онҳо ҷунин гуфтаанд:

⁴¹ „Эй масҳарақунандагон, нигоҳ кунед!

Ҳайрон шуда, нобуд гардед.

Зоро дар рӯзҳои шумо коре мекунам,

ки агар қасе дар бораи он ба шумо гӯяд ҳам, бовар на-
мекунед“**.

⁴² Мардум ҳангоми аз ҷамоатхона баромадани Павлусу Барнаббо аз онҳо илтимос намуданд, ки рӯзи шанбеи дигар омада, ин мавзӯъро давом диханд. ⁴³ Баъди ҷамъомад гурӯҳи зиёде аз яхудиёну худотарсоне, ки дини яхудиро қабул карда буданд, ҳамроҳи Павлусу Барнаббо ба роҳ даромаданд. Ҳангоми роҳ рафтан Павлусу Барнаббо сухбаткунон мардумро насиҳат на-
муданд, ки ба файзу меҳруbonии Ҳудо такя кунанд.

⁴⁴ Шанбеи дигар қариб ҳама мардуми шаҳр барои шунидани қаломи Ҳудованд ҷамъ омада буданд. ⁴⁵ Яхудиён гурӯҳ-гурӯҳ одамонро дид, ҳасад бурданд ва дашномкунон ба суханони Павлус зиддият нишон доданд. ⁴⁶ Дар ҷавоб Павлусу Барнаббо ба онҳо далерона гуфтанд: «Пеш аз ҳама лозим буд, ки қаломи Ҳудоро ба шумо – яхудиён, гӯем. Азбаски шумо онро рад мекунед ва худро шоистаи ҳаёти абадӣ намедонед, ҳоло мо ба назди ғайрияҳудиён меравем, ⁴⁷ зоро Ҳудованд ба мо ҷунин фармудааст:

* 13:35 Забур 15:10

** 13:41 Ҳабаққуқ 1:5

„Туро барои ғайрияҳудиён нур таъин кардам,
ки начотро то ба канори замин бубарӣ“.*

⁴⁸ Ин суханонро шунида ғайрияҳудиён хеле хурсанд шуданд
ва каломи Худовандро ситоиш карданд. Онҳое, ки барои ҳаёти
абадӣ интихоб шуда буданд, имон оварданд.

⁴⁹ Ҳамин тавр, каломи Худованд дар тамоми сарзамин паҳн
мешуд.

⁵⁰ Аммо яҳудиён бар зидди онҳо занони худотарсу боломақом
ва калоншавандагони он шаҳрро шӯр андохтанд. Дар натиҷа
онҳо Павлусу Барнаборо ба танг оварда, аз он ҷо ронданд.

⁵¹ Дар ҷавоб Павлусу Барнаббо бар зидди онҳо ҷангӯ хоки
пойҳояшонро афшонда, ба шаҳри Қуния рафтанд. ⁵² Ҳамзамон
шогирдони антokiajy гашт шуданд ва пур аз Рӯхулқудс гар-
диданд.

Хизмати Павлусу Барнаббо дар шаҳри Қуния

14 ¹Дар шаҳри Қуния низ Павлусу Барнаббо ба ҷамоатхонаи
яҳудиён даромада, чунон сухан гуфтанд, ки марду-
ми зиёде аз яҳудиёну ғайрияҳудиён имон оварданд. ² Аммо
яҳудиёне, ки имон наоварда буданд, ғайрияҳудиёро ба шӯр
андохта, онҳоро ба Павлусу Барнаббо зид намуданд. ³ Ба ин
нигоҳ накарда фиристодагон дар он шаҳр муддати зиёд мон-
данд. Онҳо дар бораи Худованд далерона нақл мекарданд.
Худованд бошад, бо дастони онҳо аломату муъчизаҳо нишон
дода исбот менамуд, ки сухан дар бораи файзу меҳрубониаш
ҳақ аст. ⁴ Мардуми шаҳр ба ду кисм чудо шуданд. Яке тараф-
дори яҳудиён буду дигаре тарафдори фиристодагон. ⁵ Сипас
яҳудиёну ғайрияҳудиён бо дастгирии роҳбаронашон забон
як карданд, ки ба фиристодагон дарафтода, онҳоро сангсор
кунанд. ⁶⁻⁷ Фиристодагон аз мақсади онҳо хабардор шуда, ба
ноҳияи Лекония турехтанд ва дар шаҳрҳои Лустраву Дарбаву
гирду атрофашон гашта, расондани хушҳабарро давом медоданд.

* 13:47 Ишаъё 49:6

Хизмати Павлусу Барнаббо дар шахри Лустра

⁸Дар шахри Лустра марде менишасть, ки ланги модарзод буда, дар умраш роҳ нарафта буд. ⁹Ӯ сухани Павлусро гӯш мекард. Чун Павлус дид, ки вай барои шифо ёфтанд имон дорад, бодикват ба ӯ нигариста, ¹⁰бо овози баланд гуфт: «Бархеста, бар пойҳоят рост ист».

Он мард аз ҷояш часта хесту ба роҳравӣ даромад. ¹¹Гурӯҳи одамон ин кори Павлусро дид ба забони леконӣ фарёд за-данд: «Худоён дар шакли одамизод ба назди мо фуромадаанд».

¹²Онҳо фиристодагонро худоёни худ гумон карда, Барнабборо Зевс ва Павлусро Ҳермис номиданд, чунки Павлус нисбатан зиёд сухан мегуфт. ¹³Дар беруни шаҳр парастишгоҳи Зевс воқеъ буд. Инак, коҳини Зевс ба назди дарвозаи шаҳр барзаговҳо ва гулчанбарҳо оварда, хост, ки ҳамроҳи мардум ба фиристода-ғон курбонӣ кунад. ¹⁴Аммо фиристодагон, яъне Барнаббому Павлус инро шунида, либосашонро даронданд ва сӯйи он гурӯҳ давида, дод зада гуфтанд: ¹⁵«Мардум, охир шумо чӣ кор карда истодаед?! Мо ҳам мисли шумо одам ҳастем. Ба шумо ҳушҳабар овардем, ки аз ин ҷизҳои ҳечу пуч рӯй гардонда, ба Ҳудои зинда рӯй оваред. Ӯ замину осмону баҳрҳо ва тамоми ҷонваронеро, ки дар онҳост, оғаридааст. ¹⁶Дар гузашта Ҳудо voguzoшт, ки ҳамаи ҳалқҳо бо роҳи худ раванд. ¹⁷Лекин ба ҳар ҳол бо некиҳояш, яъне бо борон, бо мавсимҳои серҳосил, бо ҳӯрокворӣ ва ба дилҳоятон хурсандӣ баҳшида, дар бораи Ҳуд шаҳодат медод».

¹⁸Ҳатто бо ҷунин суханон мардумро базӯр аз курбонӣ на-мудан боздоштанд.

¹⁹Сипас аз шаҳрҳои Антокия ва Қуния баъзе яҳудиён ома-данд. Онҳо мардумро ба тарафи худ кашида, Павлусро сангсор намуданд. Сипас ӯро мурда гумон намуда, кашолакунон аз шаҳр берун бароварда партофтанд. ²⁰Лекин вақте ки имондорон дар гирдаш ҷамъ шуданд, Павлус барҳоста ба шаҳр даромад. Рӯзи дигар ӯ ҳамроҳи Барнаббо ба шаҳри Дарба рафт.

Бозгашт ба Антокия

²¹ Онҳо дар шахри Дарба хушхабар расонда, аз бисёр одамон шогирд тайёр карданд. Сипас ба шахрҳои Лустра, Қуния ва Антокияи Писидия баргаштанд. ²² Онҳо ба дилҳои шогирдон кувват мебахшиданду насиҳат мекарданд, ки дар имон устувор бимонанд. Онҳо мегуфтанд: «Барои ба Подшохии Худо дохил шудан мо бояд азобҳои зиёдро паси сар намоем».

²³ Павлусу Барнаббо дар ҳар чамоат роҳбаронро таъйин ме-намуданд. Сипас рӯза гирифта, дуо мекарданду роҳбаронро ба Худованде, ки имон оварда буданд, месупурданд. ²⁴ Ҳамин тавр онҳо ноҳияи Писидияро тай намуда, ба вилояти Памфилия ома-данд. ²⁵ Дар шахри Пирча каломро паҳн намуда, ба шахри Атто-лия фуромаданд. ²⁶ Аз Аттолия шино карда, ба шахри Антокияи Сурия баргаштанд, ки дар он ҷо аз ҷониби чамоати имондорон барои хизмати кардаашон ба паноҳи Худо супурда шуда буданд. ²⁷ Баъди бозгашт онҳо ахли чамоати имондоронро ҷамъ карда, дар бораи тамоми корҳое, ки Худо ба воситаи онҳо кард ва чӣ тарз барои ғайрияҳудиён дари имонро кушод, нақл карданд. ²⁸ Дар он ҷо Павлус ва Барнаббо муддати дароз бо шогирдон монданд.

Масъалаи хатна шудани ғайрияҳудиён

15 ¹ Сипас байзе касон аз сарзамини Яхудия ба Антокия омада, имондоронро чунин таълим доданд: «Агар му-воғиқи расму ойини Мусо хатна нашавед, начот намеёбед».

² Ин сабаб шуд, ки дар байни онҳо ва Павлусу Барнаббо баҳсу мунозираи зиёд ба миён омад. Оқибат ба Павлусу Барнаббо ва якчанд имондорони дигар супориш доданд, ки барои ҳалли ин масъала назди фиристодагону роҳбарони чамоат ба Уршалим раванд. ³ Ҳамин тавр онҳо аз ҷониби чамоат фиристода шуда, ба роҳ даромаданд. Ҳангоми аз Финикия ва Сомара гузаштанашон онҳо дар бораи имон овардани ғайрияҳудиён ба имондорон нақл карданд. Ин хабар ба дили ҳамаи онҳо курсандии бузург баҳшид.

⁴ Вақте ки Павлусу Барнаббо бо ҳамроҳонашон ба Уршалим расиданд, чамоати имондорон ва фиристодагону роҳбарон онҳоро қабул карданд. Онҳо дар бораи ҳамаи корхое, ки Худо ба воситаашон карда буд, нақл намуданд. ⁵ Аммо якчанд на-мояндагони равияи фарисӣ, ки имон оварда буданд, бархоста, чунин гуфтанд:

«Файрияҳудиёро лозим аст, ки хатна шаванд ва ба онҳо амр карда шавад, ки шариати Мусоро риоя намоянд».

⁶ Сипас барои ҳалли ин масъала фиристодагон ва роҳбарон ҷамъ омаданд. ⁷ Баъди мухокимаҳои дурудароз Петрус аз ҷо бархеста, гуфт: «Бародарон! Чунон ки медонед, ҷанде пеш Худо аз байни шумо маро интиҳоб намуд, то ки аз даҳони ман ғайрияҳудиён низ хушҳабарро шунида, имон оваранд. ⁸ Худо дили одамонро медонад. Ӯ ба ғайрияҳудиён ҳам Рӯҳулқудро ато намуд, мисли он ки ба мо дода буд. Ҳамин тавр, Худо шаҳодат медиҳад, ки онҳоро низ қабул мекунад. ⁹ Азбаски Худо дили ғайрияҳудиёро ҳам ба воситаи имон пок кардааст, дар байни мову онҳо фарқе намегузорад. ¹⁰ Пас, ҷаро шумо Худоро озмуда, ба гардани имондорон кореро бор мекунед, ки онро на падаркалонҳоямон иҷро карда тавонистанду на мо? ¹¹ Охир, мо бовар дорем, ки аз ғайзу меҳрубонии Худованд Исо начот мейбем. Онҳо низ ҳамин тавр начот ёфтаанд».

¹² Инро шунида, ҳама ҳомӯш шуданд ва ба нақли Барнаббому Павлус гӯш доданд. Онҳо ба ҳозирон дар бораи муъчизаву аломатхое, ки Худо ба воситаи онҳо дар байни ғайрияҳудиён кард, ҳикоят намуданд. ¹³ Чун суханашон ба охир расид, Яъқуб гуфт: «Бародарон, ба ман гӯш кунед! ¹⁴ Шимъун фахмонд, ки чӣ тавр Худо аввал ба ғайрияҳудиён ғамхорӣ намуда, аз байни онҳо барои Худ ҳалқе ба вучуд овард. ¹⁵ Суханони пай-ғамбарон ҳам ба ин мувофиқанд, зоро дар навиштаҷот чунин гуфта шудааст:

¹⁶ „Баъд аз ин Ман баргашта подшохии ҳаробшудаи шоҳ
Довудро барқарор месозам.

Вайронаҳои онро соз мекунам

ва аз нав бунёд менамоям,

¹⁷ то ки ҳама халқҳои дигар, яъне ҳамаи ғайрияҳудиён, ки аз они Мананд,
Маро бичӯянд, — мегӯяд Худованд“»*.

¹⁸ Яъқуб суханашро давом дод: «Худо ин чизҳоро аз рӯзҳои қадим маълум кардааст. ¹⁹ Бинобар ин қарор мекунам, ки роҳи ба Худо рӯй овардани ғайрияҳудиёнро душвор нақунем. ²⁰ Танҳо ба онҳо нависем, ки аз ҳӯрдани гӯшти ҳайвони буғишуда, ҳӯроке, ки ба бутҳо тақдим шудааст, хун ва аз гуноҳи ҷинсӣ ҳуддорӣ намоянд. ²¹ Зоро шариати Мусоро аз рӯзҳои қадим дар ҳар шаҳр таълим медиҳанд ва ҳар рӯзи шанбе дар ҷамоатхонаҳо меҳонанд».

²² Сипас фиристодагону роҳбарон бо тамоми аҳли ҷамоат қарор карданд, ки аз байни худ якчанд қасро интиҳоб намуда, ҳамроҳи Павлусу Барнаббо ба шаҳри Антокия фиристонанд. Ҳамин тавр онҳо ду марди иззатмандро интиҳоб карданд: Яҳудои лақабаш Барсаббо ва Силоро. ²³ Сипас номаи зеринро навишта, ба дасти онҳо супурданд:

«Салом аз номи бародарон – ҳам фиристодагон ва ҳам роҳбарон ба имондорони ғайрияҳудӣ, ки дар шаҳри Антокия ва вилоятҳои Сурияву Киликия ҳастанд. ²⁴ Мо шунидем, ки аз байнамон баъзе қасон рафта, сари шуморо бо суханонашон гаранг кардаанду дилатонро нороҳат сохтаанд. Аммо мо онҳоро нафиристодаем. ²⁵ Бинобар ин мо ҳама ба як қарор омадем, ки аз байни худ якчанд қасро интиҳоб намуда, ҳамроҳи бародарони азизамон Барнаббо ва Павлус ба наздатон фиристем. ²⁶ Онҳо ба хотири номи Худовандамон Исои Масех, аз баҳри зиндагии худ гузаштаанд. ²⁷ Инак, мо Яҳудо ва Силоро ба наздатон мефиристем, то ки навиштаи моро бо сухан тасдик

* ^{15:17} Омӯс 9:11-12

намоянд. ²⁸Ба Рұхулқудс ва ҳамчунин, ба мописанд омад, ки ба ғайр аз ин чизҳои зарурий ба гардани шумо бори дигаре нагузорем: ²⁹аз хұрданы гүшти ҳайвони буғишуда, хұроке, ки ба бутхो тақдим шудааст, хун ва гунохи чинсій дур шавед. Агар худро аз ҳамин чизҳо нигоҳ доред, кори хуб мекунед. Ҳайр, нағз монед!»

³⁰Фиристодагон пас аз гусел шуданашон, ба шахри Антокия рафтанд. Дар он чо ҳамаи имондоронро чамъ намуда, номаро ба онҳо супурданд. ³¹Мардум номаро хонда, аз суханони рұхбахш хурсанд шуданд. ³²Яхудо ва Сило, ки худашон ҳам пайғамбар буданд, бо суханони худ, имондоронро хеле рұхбапланда устувор намуданд. ³³⁻³⁴Пас аз он ки муддате дар он чо буданд, имондорон онҳоро бо хүшій ба назди фиристодагонашон гусел кардан. ³⁵Аммо Павлусу Барнаббо дар шахри Антокия мондан. Онҳо ҳамроҳи нафарони зиёд ба мардум каломи Худовандро таълим медоданду нақл мекардан.

Норозигі дар байни Павлус ва Барнаббо

³⁶Пас аз чанд рұз Павлус ба Барнаббо гүфт: «Биё, баргашта, ба шаҳрхое равем, ки дар он чо каломи Худовандро эълон карда будем ва имондоронро хабар гирифта, бинем, ки чӣ ҳолдоранд».

³⁷Барнаббо хост, ки Юҳаннои лақабаш Марқұсро бо худ барапанд. ³⁸Лекин Павлус розӣ нашуд, чунки Юҳанно дар вилояти Памфилия аз онҳо чудо шуда, дигар ҳамкори накарда буд.

³⁹Чунин норозигии саҳт сабаб шуд, ки онҳо аз ҳамдигар чудо шаванд. Барнаббо бо худ Марқұсро гирифта, дар киштій ба қазираи Қиприс рафт. ⁴⁰Павлус бошад, Силоро бо худ гирифт ва чун имондорон ўро ба файзу меҳрубонии Худовандр супурдан. ба роҳ даромад. ⁴¹Ӯ аз вилоятҳои Сурия ва Киликия гузашта, чамоатхоро устувор мекард.

Ба Павлусу Сило ҳамроҳ шудани Тимотиос

16 ¹Павлус ба шахри Дарба расид ва аз он чо ба шахри Лустра рафт. Дар он чо Тимотиос ном шогирди Исо зиндагӣ мекард. Модараш яхудии имондор, аммо падараш юонӣ буд. ²Имондорони лустрагӣ ва қуниягӣ Тимотиосро таъриф мекарданд. ³Павлус хост ӯро бо худ барад. Аз ин рӯ ӯро хатна намуд, чунки ҳамаи яхудиёни он нохия медонистанд, ки падари Тимотиос юонӣ буд. ⁴Онҳо аз шаҳр ба шаҳр гашта, талаб менамуданд, ки фармони дар Уршалим баровардашудаи фиристодагону роҳбарони чамоатро ичро намоянд. ⁵Ҳамин тавр чамоатҳо дар имон устувор гардида, рӯз ба рӯз зиёд мешуданд.

Фарёди ёрӣ аз Мақдуния

“Павлус ва ҳамроҳонаш замини байни нохияҳои Фриция ва Ғалотияро тай намуда гузаштанд, чунки Рӯхулқудс нагузозшт, ки хушхабарро дар вилояти Осиё пахн кунанд. ⁷Вакте ба нохияи Мисия расиданд, кӯшиш намуданд, ки ба вилояти Битуния равона шаванд, лекин Рӯхи Исо ба онҳо иҷозат надод. ⁸Аз ин сабаб онҳо Мисияро гузашта, ба шахри Трӯос рафтанд. ⁹Шабона дар назари Павлус аён шуд, ки марди мақдуние истода, аз ӯ чунин ҳоҳиш мекунад: «Ба вилояти Мақдуния омада, ба мо ёрӣ дех».

¹⁰Пас аз аён шудани ин мард, мо дарҳол омода шудем, ки ба Мақдуния равем. Зоро фаҳмидем, ки Худо моро даъват кардааст, ки ба онҳо хушхабарро расонем.

¹¹Дар шахри Трӯос мо ба киштӣ савор шуда, рост ба ҷазираи Сомӯтроқӣ шино кардем ва рӯзи дигар ба бандари Ниёпулис расидем. ¹²Сипас аз он чо ба шахри Филиппӣ рафтем, ки шахри асосии вилояти Мақдуния ва зери итоати Рум буд. Дар он шаҳр мо якчанд рӯз истодем. ¹³Рӯзи шанбе, яъне рӯзи истироҳат мо аз дарвозаи шаҳр баромада, ба лаби дарё рафтем. Гумон кардем, ки он ҷойи дуогӯйӣ буд. Чун расидем, нишаста, бо заноне, ки ҷамъ омада буданд, сухбат кардем.

¹⁴ Яке аз онҳо савдогари матои бунафшранги қиматбаҳо аз шаҳри Тиётиро буд. Ўзани худотарс буда, Лидия ном дошт. Ўз ба суханони мо гӯш мекард ва Худованд дили вайро барои қабул кардани суханони Павлус қушод. ¹⁵ Баъд аз он ки вай бо ахли хонаводааш таъмид гирифт, аз мо хоҳиш кард: «Агар маро дар хақиқат пайрави Худованд шуморед, омада, дар хонай ман меҳмон шавед».

Ўбисёр илтимос кард ва мо розӣ шудем.

Дастгир ўшудани Павлус ва Сило

¹⁶ Рӯзе, вакте ки ба чойи дуогӯйӣ мерафтем, канизе ба мо воҳӯрд, ки рӯҳи фолбинӣ дошт ва аз фолбинӣ ба соҳибонаш даромади калон меовард. ¹⁷ Вай аз паси мову Павлус гашта, фарёдкунон мегуфт: «Ин одамон хизматгорони Худои Таоло ҳастанд. Онҳо ба шумо роҳи начотро эълон мекунанд».

¹⁸ Вай якчанд рӯз ҳамин тавр мекард. Дар охир ин кор ба чони Павлус зад ва ўз гашта ба рӯҳи фол гуфт: «Ба номи Исои Масеҳ ба ту фармон медиҳам, аз вай баро!»

Рӯҳи фол дарҳол аз вай берун шуд. ¹⁹ Аммо чун соҳибони каниз диданд, ки умеди даромадашон барбод рафт, Павлусу Силоро дастгир намуда, ба майдони шаҳр, назди қудратмандон кашолакунон бурданд. ²⁰ Онҳоро ба назди сардорони шаҳр оварда, гуфтанд: «Ин одамони яхудӣ сабабгори нооромии шаҳрамон шудаанд. ²¹ Онҳо расму ойинеро таълим медиҳанд, ки ба мо – румиён, манъ ва қабулназар аст».

²² Тӯдаи одамон ба онҳо ҳамроҳ шуда, ба Павлусу Сило зид баромаданд. Сардорон фармон доданд, ки либоси Павлусу Силоро кашида, онҳоро калтаккорӣ кунанд. ²³ Ҳамин тавр онҳоро хуб кӯфта, ба зиндан партофтанду ба зинданбон фармуданд, ки онҳоро бодикқат посбонӣ кунад. ²⁴ Зинданбон чунин фармонро шунида, онҳоро ба зинданни даруний андоҳт ва пойҳояшонро бо кунда ва занҷир баст.

²⁵ Тахминан нисфи шаб Павлусу Сило дуо мекарданд ва суруд хонда Худоро ситоиш менамуданд. Бандиёни дигар онҳоро гӯш

мекарданд.²⁶ Баногоҳ заминчунбии сахте шуд, ки таҳкурсии зинданро ба ларза овард. Ҳамон лаҳза ҳамаи дарҳои зиндан күшода ва занҷирҳои ҳама бандиён канда шуданд.²⁷ Зинданбон бедор шуда, чун дарҳоро күшода дид, шамшерашро қашида худро күштаний шуд, зеро ба гумонаш бандиён гурехта буданд.²⁸ Аммо Павлус бо овози баланд гуфт: «Ба худ зарар нарасон, ҳамаи мо ин чо ҳастем!»

²⁹ Зинданбон ҷароғ талаб карда, давон ба зиндан даромад ва ларзон пеши пойҳои Павлусу Сило афтод.³⁰ Сипас онҳоро берун бароварда пурсид: «Эй оғоён, барои начот ёфтан чӣ бояд қунам?»

³¹ Онҳо ҷавоб доданд: «Ба Ҳудованд Исо имон овар. Он гоҳ бо тамоми хонаводаат начот мейёбӣ».

³² Ҳамин тавр онҳо ба ӯ ва ахли хонааш қаломи Ҳудовандро гуфта доданд.³³ Ҳуди ҳамон соати шаб зинданбон заҳмҳои онҳоро шуст ва дарҳол бо тамоми хонаводааш таъмид гирифт.

³⁴ Сипас Павлусу Силоро ба хонааш бурда, меҳмон кард. Зинданбон ва ахли хонаводааш бисёр ҳурсанд буданд, ки ба Ҳудо имон оварданд.

³⁵ Саҳарӣ сардорони шаҳр ба назди зинданбон якчанд сарбоз фиристода, фармон доданд, ки он одамонро озод қунад.

³⁶ Зинданбон суханони онҳоро ба Павлус расонд: «Сардорон фармон додаанд, ки шуморо озод қунам. Ҳоло метавонед бо сулҳ баромада равед!»

³⁷ Аммо Павлус ба сарбозон гуфт: «Онҳо моро, ки шаҳрвандони Рум ҳастем, бе ягон доварӣ дар пеши мардум қалтаккорӣ карда, ба зиндан партофтанд. Ҳоло бошад меҳоҳанд, ки моро ҳинҳонӣ сар диханд? Ин хел намешавад, бигзор ҳудашон омада, моро озод қунанд!»

³⁸ Сарбозон ин суханонро ба сардорон расонданд. Сардорон шаҳрвандони Рум будани Павлусу Силоро фаҳмида, ба тарс афтоданд.³⁹ Онҳо ҳудашон рафта, аз фиристодагон узр пурсианд ва онҳоро аз зиндан бароварда, ҳоҳиш намуданд, ки шаҳрро тарк намоянд.⁴⁰ Аз зиндан баромада, Павлус ва Сило

ба хонаи Лидия рафтанд. Дар он чо бо имондорон вохӯрданд ва онҳоро рӯҳбаланд намуда, шаҳрро тарк карданд.

Хизмати Павлус ва Сило дар шаҳри Тасолуники

17 ¹Павлус ва Сило аз шаҳрҳои Амфибулис ва Апуллуния гузашта, ба шаҳри Тасолуники омаданд, ки дар он чо ҷамоатхонаи яҳудиён буд. ²Аз рӯйи одати ҳуд, Павлус ба ҷамоатхона рафт ва се рӯзи шанбе ба яҳудиён сухан гуфт. Ӯ аз навиштачот ³далелҳо оварда, мефаҳмонд ва нишон медод, ки азоб қашидан ва сипас зинда шудани Таъиншудаи Ҳудо зарур буд. Павлус мегуфт: «Исое, ки ба шумо эълон мекунам, ҳамон Таъиншудаи Ҳудост».

⁴Оқибат баъзе онҳо имон оварда, ба Павлусу Сило ҳамроҳ шуданд. Ҳамчунин, гурӯҳи калони юнониҳои ҳудотарс ва шумораи зиёди занони обруманд низ имон оварданд. ⁵Аммо баъзе яҳудиён ҳасад ҳӯрда, аз бозор якчанд бадкорро ҷамъ намуданд ва шаҳрро ба шӯр оварданд. Онҳо ба хонаи Ёсун зада даромада, Павлусу Силоро ҷустанд, то ки байни мардум бароранд. ⁶Аммо чун онҳоро наёфтанд, Ёсун ва ҷанд бародари дигарро назди сардорони шаҳр оварда, додзанон гуфтанд: «Инҳо, ки тамоми дунёро ба шӯр овардаанд, ҳоло ба ин чо ҳам расиданд. ⁷Ёсун бошад онҳоро қабул кардааст! Онҳо „Исо ном подшоҳи дигаре ҳаст“ гуфта, ҳама қонуни шоҳаншоҳи Румро вайрон мекунанд».

⁸Мардум ва сардорони шаҳр ин суханонро шунида ба ташвиш афтоданд. ⁹Сардорони шаҳр аз Ёсун ва дигарон гарав гирифта, онҳоро озод карданд.

Хизмати Павлусу Сило дар шаҳри Бирия

¹⁰Ҳуди ҳамон шаб имондорон Павлусу Силоро ба шаҳри Бирия фиристоданд. Онҳо чун расиданд, ба ҷамоатхонаи яҳудиён рафтанд. ¹¹Яҳудиёни Бирия назар ба яҳудиёни Тасолуники равшанфирктар буданд. Онҳо бо шавқи зиёд ба хушхабари Ҳудованд гӯш мекарданд ва ҳар рӯз навиштачот хонда,

месанциданд, ки оё аслан ҳамин тавр аст ё не.¹² Аз ин рӯ, аксари онҳо имон оварданд ва ҳамчунин шумораи зиёди занони обруманди юнонӣ ва баъзе мардон низ имон оварданд.¹³ Аммо чун яхудиёни Тасолуний шуниданд, ки Павлус каломи Худоро дар шаҳри Бирия низ эълон мекунад, ба он чо расида омаданд ва мардумро барангехта ошӯб бардоштанд.¹⁴ Имондорон дарҳол Павлусро ба лаби баҳр фиристоданд, лекин Сило ва Тимотиос дар Бирия монданд.¹⁵ Ҳамроҳони Павлус бо ӯ то шаҳри Атино рафтанд. Сипас баргашта фармони Павлусро расонданд, ки Силову Тимотиос ҳарчи зудтар ба назди ӯ раванд.

Хизмати Павлус дар Атино

¹⁶ Павлус дар интизори Силову Тимотиос шаҳри Атиноро тамошо кард ва онро пур аз бутҳо дид, рӯҳан хеле нороҳат шуд.

¹⁷ Аз ин рӯ, ӯ дар ҷамоатхона бо яхудиёну юнониҳои худотарс ва ҳар рӯз дар бозор бо одамони гуногун воҳӯрда сухбат мекард.

¹⁸ Баъзе аз файласуфони мактаби эпикурӣ ва равоқӣ бо Павлус баҳс намуда гуфтанд: «Ин лаққӣ чӣ гуфтан меҳоҳад?» Диғарон ҷавоб доданд: «Чунин метобад, ки вай дар бораи худоёни бегона сухсан меронад». Зоро ӯ дар бораи Исо ва зиндашавии мурдагон ҳушхабар мерасонд.

¹⁹ Оқибат онҳо Павлусро ба Арюпог ном маҷлисгоҳе оварда гуфтанд: «Ба мо гӯй, ки ин таълимоти нав дар бораи чист?

²⁰ Ҷизҳои акоиб мегӯйӣ, меҳоҳем донем, ки онҳо чӣ маъно доранд».

²¹ (Барои ҳамаи атиноиҳо ва хориҷиҳое, ки дар шаҳр зиндагӣ мекарданд, коре беҳтар аз шунидан ва гуфтани ҳабари нав набуд).

²² Павлус дар мобайни маҷлисгоҳи Арюпог истода, гуфт: «Мардони Атино! Мебинам, ки шумо аз ҳар ҷиҳат хеле диндор будаед.²³ Ман гаштугузор намуда, муқаддасоти шуморо аз наздик дидам. Дар як қурбонгоҳатон чунин хондам: „Ба Ҳудои ношинос“. Ман дар бораи ана ҳамон Ҳудо, ки шумо нашинохта мепарастед, ҳабар медиҳам.²⁴ Ҳудое, ки дунё ва тамоми

чизҳои дар он бударо оғаридааст, Худованди замину осмон аст. ӯ дар маъбадхое, ки бо дастони одамизод сохта шудаанд, зиндагӣ намекунад.²⁵Худо ба ягон чизе, ки дастони одамизод фароҳам оварда тавонад, муҳтоҷ нест, чунки Худаш ба ҳама зиндагӣ, нафас ва ҳар чизи дигарро мебахшад.²⁶ӯ аз як одам ҳамаи ҳалқҳоро ба вучуд овард, то ки дар тамоми замин сокин шаванд. Ба онҳо вақт ва ҷойи зиндагӣ муайян намуд,²⁷то ки даст-дасткунон Ҳудоро ҷӯянд ва эҳтимол пайдо кунанд. Лекин ба ҳар ҳол Ҳудо аз ҳар яки мо дур нест.²⁸Охир ӯ сарчашмаи зиндагиву ҳаракат ва ҳастии мост. Чунон ки баъзе аз шоирони шумо низ гуфтаанд:

„Мо фарзандони ӯ ҳастем“.

²⁹Пас, агар фарзандони Ҳудо бошем, набояд фикр кунем, ки ӯ монанди чизе аз тилло, нуқра ва ё санг аст, ки бо ақлу ҳунари одамӣ сохта мешавад.³⁰Инак, Ҳудо замони нодониро сарфи назар намуда, ҳоло дар ҳама ҷо ба ҳама одамон мефармояд, ки тавба кунанд.³¹Зеро Ҳудо аллакай рӯзера муйян намудааст, ки ба воситай Марди таъинкардааш дунёро аз рӯйи инсоғоф доварӣ мекунад ва барои исботи ин ӯро зинда кард».

³²Баъзе аз ҳозирон дар бораи зиндашавии мурдагон шунида, масҳаракунон ҳандиданд. Вале дигарон гуфтанд: «Дар ин бора рӯзи дигар туро гӯш мекунем».

³³Ҳамин тавр, Павлус аз маҷлисгоҳ баромад.³⁴Якчанд каси ба ӯ ҳамроҳ шуда, имон оварданд. Дар байни онҳо Диёниси-юси узви Маҷлиси арюпогӣ, Домарис ном зан ва якчанд каси дигар буданд.

Хизмати Павлус дар шаҳри Қуринтус

18¹Сипас Павлус шаҳри Атиноро тарқ карда, ба шаҳри Қуринтус рафт.²Дар он ҷо ӯ бо Акило ном марди яхудие шинос шуд, ки аз шаҳри Понтус буд. Ин мард ба наздикӣ ҳамроҳи занаш Прискила аз Италия омада буд, чунки шоҳаншоҳ Клавдиюс фармон бароварда буд, ки ҳамаи яхудиён аз шаҳри Рум баромада раванд. Павлус ба дидори онҳо рафт.

³Азбаски онҳо ҳамкасби Павлус буданд, бо онҳо монда, ба кор машғул шуд. Касби онҳо хаймадӯзӣ буд.

⁴Ҳамчунин, ҳар рӯзи шанбе ӯ дар ҷамоатхона исботу далел меовард, то ки яҳудиёну юнониён имон оваранд. ⁵Вақте ки Силову Тимотиос аз вилояти Мақдумия ба Қуринтус омаданд, Павлус тамоми вақти ҳудро ба эълон кардани қалом бахшид. Ӯ ба яҳудиён шаҳодат медод, ки Исо ҳамон Таъиншудаи Худост. ⁶Аммо онҳо ӯро ҳақорат карда, зиддият нишон доданд. Сипас Павлус чанги либосашро афшонда, ба онҳо гуфт: «Ман ба шумо гуфтам, акнун ҳунатон ба гардани ҳудатон! Ман дигар ҷавобгарӣ надорам, минбаъд ба назди ғайрияҳудиён меравам».

⁷Ҳамин тавр, Павлус аз пеши онҳо баромада, ба ҳонаи марди ғайрияҳудии ҳудотарсе рафт. Ин мард Титус Юстус ном дошт ва манзилаш дар паҳлӯи ҷамоатхона буд. ⁸Сардори ҷамоатхона Криспус бо тамоми ҳонаводааш ба Ҳудованд имон овард. Инро шунида, қуринтиёни зиёд низ имон оварданд ва таъмид гирифтанд. ⁹Шабе Ҳудованд ба Павлус аён шуда гуфт: «Натарс, сухан гуфтанро давом дех. Ҳомӯш набош, ¹⁰чунки Ман бо ту ҳастам ва қасе ба ту зарап намерасонад. Зоро дар ин шаҳр бисёр одамон пайрави Ман ҳастанд».

¹¹Ҳамин тавр, Павлус яқуним сол дар он ҷо монда, ба онҳо қаломи Ҳудоро таълим дод. ¹²Аммо вақте ки Ғолиён ҳокими вилояти Оҳоия буд, яҳудиён забон як карда, Павлусро дастгир намуданд ва ба додгоҳ оварда, ¹³гуфтанд: «Ин одам мардумро фирефта мекунад, ки Ҳудоро тавре парастиш намоянд, ки бар зидди қонун аст».

¹⁴Павлус ҳанӯз даҳон накушода, ҳоким Ғолиён ба яҳудиён гуфт: «Яҳудиён! Агар ягон ҷиноят ё кирдори баде ҷой медошт, шикояти шуморо қабул мекардам. ¹⁵Алҳол мебинам, ки баҳс дар бораи қалимаву номҳо ва шариати шумо аст, пас ҳудатон онро ҳал қунед. Ман ин ҷизҳоро ҳал кардан намехоҳам».

¹⁶Инро гуфта, онҳоро аз додгоҳ пеш кард. ¹⁷Дар ҳавлии додгоҳ мардум ба Сӯстиниси сардори ҷамоатхона дарафтода, ӯро қалтак заданд. Аммо Ғолиёни ҳоким ба ин ҳеч аҳамият надод.

Бозгашти Павлус ба Антокияи Сурия

¹⁸ Баъд аз ин Павлус муддате дар шаҳри Қуринтус монд. Сипас бо имондорон хайрухуш намуда, ҳамроҳи Прискила ва Акило ба вилояти Сурия шино кард. Дар бандари Канхария ў мӯйи сарашро тарошид, чунки мувофики расми яхудиён чунин қасам хўрда буд. ¹⁹ Ҳангоме ки ба Эфесус расиданд, Павлус Прискила ва Акилоро тарк намуда, худ ба чамоатхона даромад. Павлус бо яхудиён сухбат орост ²⁰ ва онҳо аз ў хоҳиш намуданд, ки муддате бо онҳо бимонад, лекин вай розӣ нашуд. ²¹ Аммо ҳангоми хайрухуш карданаш гуфт, ки «Худо хоҳад боз ба наздатон меоям».

Сипас дар шаҳри Эфесус ба киштӣ нишаста, сафарашибро давом дод. ²² Дар шаҳри Қайсария ў аз киштӣ фаромада, ба шаҳри Уршалим рафт. Дар он ҷо ба аҳли чамоат салом расонда, ба шаҳри Антокия равона шуд. ²³ Дар Антокия муддате истода, боз ба роҳ даромаду дар ноҳияҳои Ғалотия ва Фриция гашта, имони ҳамаи имондоронро устувор намуд.

²⁴ Он замон ба шаҳри Эфесус Апуллус ном марди яхудие омад, ки зодаи Искандария буд. Ў шахси сухандон ва до-нишманди навиштачот буд. ²⁵ Апуллус дар Роҳи Худованд таълим ёфта буд ва бо ҷӯшу хурӯш сухан гуфта, дар бораи Исо дуруст таълим медод. Аммо ў танҳо аз таъимида Яҳё ҳабардор буд. ²⁶ Ў дар чамоатхона далерона сухан гуфтанро сар карда буд. Вақте ки Прискила ва Акило суханашро шуниданд, ўро ба каноре бурданд ва Роҳи Худоро ба ў хубтар фаҳмонда доданд. ²⁷ Вақте Апуллус хост, ки ба вилояти Оҳоия равад, имондорон ўро рӯҳбаланд намуда, бо вай ба шогирдон номае фиристоданд, то ки ўро қабул кунанд. Чун ба он ҷо расид, ба онҳое ки бо файзу меҳрубонии Худо имон оварда буданд, кумаки зиёд кард. ²⁸ Зоро ў дар пеши ҳама суханони яхудиёнро рад намуда, аз навиштачот далел меовард, ки Исо Таъиншудаи Худост.

Шогирдони Яхёи Таъмидиҳанда

19 ¹Вакте Апуллус дар шаҳри Қуринтус буд, Павлус ба нохияҳои болоӣ сафар намуда, ба шаҳри Эфесус омад. Дар он ҷо якчанд шогирдро дида, ²аз онҳо пурсид: «Оё вақте имон овардед, аз Рӯхулқудс пур шудед?»

Дар ҷавоб гуфтанд: «Не, мо ҳатто нашунида будем, ки Рӯхулқудс ҳаст».

³ Павлус гуфт: «Пас, шумо қадом таъмидро гирифтед?»

Гуфтанд: «Мо таъмиди Яхёро ба ҷо овардем».

⁴ Павлус гуфт: «Таъмиди Яхё таъмиди тавба буд. Яхё ба одамон мегуфт, ки ба Ҳамоне, ки пас аз ман меояд, яъне ба Исои Масех бовар қунед».

⁵ Инро шунида, онҳо ба номи Худованд Исо таъмид гирифтанд. ⁶ Вакте Павлус дастонашро бар онҳо гузошт, шогирдон аз Рӯхулқудс пур шуданд ва бо забонҳои дигар гап зада, ба эълони паёми Худо сар карданд. ⁷ Онҳо ҳамагӣ тақрибан дувоздаҳ кас буданд.

⁸ Ҳамин тавр, Павлус дар давоми се моҳ ба ҷамоатхона рафт, далерона дар бораи Подшохии Худо нақл мекард ва исботу далел меовард, то ки мардум бовар қунад. ⁹ Лекин вақте ки баъзе қасон саркашӣ намуда, имон намеоварданд ва назди ҳама дар бораи Роҳи Худованд бадгӯйӣ мекарданд, Павлус шогирдонро бо худ гирифта, онҳоро тарқ кард. Акнун вай ҳар рӯз дар омӯзишгоҳи Тиронус сухбат меорост. ¹⁰ Ин кор ду сол давом ёфт ва ҳамаи мардуме, ки дар вилояти Осиё зиндагӣ мекарданд, ҳам яхудиёну ҳам юнониён қаломи Худовандро шуниданд.

¹¹ Ҳамчунин Худо ба воситаи Павлус мӯъчизаҳои аҷоиб мекард. ¹² Ҳатто вақте рӯмлча ё пешбандero, ки ба пӯсти Павлус расидааст, гирифта ба беморон мерасонданд, онҳо шифо мейёфтанд ва рӯҳҳои нопок аз одамон берун мешуданд. ¹³ Баъзе ҷинбаророни дарбадари яхудӣ низ номи Худованд Исоро бар гирифторони рӯҳҳои нопок ҳонданиӣ шуда, ба ҷинҳо мегуфтанд:

«Ба номи Исое, ки Павлус эълон мекунад, амр медиҳам: аз вай баро!»

¹⁴ Ин корро ҳафт писари Искиво ном яке аз коҳинони калони яхудӣ мекардаанд. ¹⁵ Аммо рӯзе рӯҳи нопок ба онҳо чунин ҷавоб дод: «Исоро медонам. Павлусро ҳам мешиносам, лекин шумо кистед?»

¹⁶ Инро гуфта, шахси гирифтори рӯҳи нопок ба онҳо дарафтода, чунон зад, ки онҳо лучу хунолуд аз хона баромада гурехтанд.

¹⁷ Вақте ки ин ҳодиса ба гӯши сокинони шаҳри Эфесус, ҳам яхудиёну ҳам юнониҳо расид, онҳоро тарсу вахм фаро гирифт ва номи Ҳудованд Исо дар байни онҳо иззату эҳтиром пайдо кард. ¹⁸ Шахсони зиёде, ки имон оварда буданд, пеши мардум омада, ба кирдори бади ҳуд иқкор мешуданд ва онро ошкор мекарданд. ¹⁹ Шумораи зиёди одамоне, ки ҷодугарӣ мекарданд, китобҳои ҳудро оварда, дар пеши ҳама оташ мезаданд. Вақте ки арзиши он китобҳоро ҳисоб карданд, панҷоҳ ҳазор тангай нуқра баромад. ²⁰ Ҳамин тавр, қаломи Ҳудованд пахн мешуд ва таъсири он бештар мегардид.

Ошӯб дар шаҳри Эфесус

²¹ Баъди ин ҳодисаҳо Павлус бо ҳидояти Рӯҳулқудс қарор дод, ки аз вилоятҳои Мақдуния ва Оҳоия гузашта, ба шаҳри Уршалим сафар кунад. Ў чунин гуфт: «Баъди Уршалим ба ман лозим аст, ки шаҳри Румро низ ҳабар гирам».

²² Ҳамин тавр ў ду ёвараш – Тимотиос ва Арастусро ба вилояти Макдуния равона карда, ҳудаш муддате дар вилояти Осиё монд.

²³ Он рӯзҳо ба хотири Роҳи Ҳудованд ошӯби сахте ба миён омад. ²⁴ Димитриос ном нуқрагаре буд, ки расмҳои нуқрагани парастишгоҳи бути Юнон – Артамисро соҳта, бо ин роҳ ба ҳунармандон даромади хуб меовард. ²⁵ Димитриос онҳоро ҳамроҳи ҳунармандони дигар ҷамъ оварда, чунин гуфт: «Мардум, шумо медонед, ки даромади мо аз пушти ҳамин ҳунар аст. ²⁶ Аммо ҳудатон дидаву дониста истодаед, ки ҳамин Павлус

на танҳо дар шаҳри Эфесус, балки қариб дар тамоми вилояти Осиё „худоёни дастсоз худоёни ҳақиқӣ нестанд“ гуфта, мардуми зиёдеро ба тарафи худ мекашаду аз роҳ мезанад.²⁷ Ин хатар на танҳо касби моро, балки парастишгоҳи худои бузург – Артамисро низ паст мезанаду ноҷиз месозад. Павлус обрӯйи бузурги Артамисро, ки мардуми ҳамаи вилояти Осиё ва тамоми дунё ўро парастиш мекунанд, мерезад».

²⁸ Ин суханро шунида, ҳунармандон ба ғазаб омаданд ва фарёд заданд: «Бузург аст Артамиси эфесусиён!»

²⁹ Шаҳрро ошӯб фаро гирифт. Мардум ҳама якчоя ҳамсафарони Павлус – Ғоюсу Аристархусро, ки мақдунӣ буданд, дастгир намуда, бо худ ба намоишгоҳ кашола карда бурданд.³⁰ Павлус хост ба назди мардум рафта, сухан гӯяд, аммо шогирдон ўро боздоштанд.³¹ Ҳамчунин, баъзе аз сардорони вилояти Осиё, ки дӯстони ў буданд, одам фиристода, аз вай ҳоҳиш намуданд, ки ба намоишгоҳ надарояд.

³² Ҷамъомад бетартиб буд. Баъзе як чиз гуфта дод мезаданду баъзе дигар чиз. Бисёриҳо намефаҳмианд, ки барои чӣ ҷамъ шудаанд.³³ Яхудиён аз байни тӯда Искандар ном мардеро тела дода, пеши мардум бароварданд, то ки ҳолатро ба одамон фаҳмонда дихад. Искандар бо дасташ ба онҳо ишораи ҳомӯшӣ намуда, барои ҳимоя даҳон күшодан хост.³⁴ Аммо мардум чун фаҳмианд, ки вай яхудист, ҳама бо як овоз «Бузург аст, Артамиси эфесусиён!» гӯён фарёд задан гирифтанд ва ин наздики ду соат давом ёфт.³⁵ Сипас амалдори шаҳр мардумро ором намуда, гуфт: «Мардуми Эфесус! Дар ин ҷо кӣ намедонад, ки шаҳри Эфесус нигаҳбони парастишгоҳи Артамиси бузург ва сурати аз осмон афтодаи вай мебошад? ³⁶ Ин чиз ҷойи баҳс надорад, бинобар ин шумо бояд ором шавед, то ки рафтори беаклонае накунед.³⁷ Шумо ин одамонро ба ин ҷо овардед, лекин онҳо на парастишгоҳро ғорат намудаанду на худои моро дашном додаанд.³⁸ Пас, агар Димитриюс ва ҳамкоронаш нисбат ба касе даъво дошта бошанд, дари додгоҳ күшода ва доварон омода ҳастанд. Бигзор рафта дар он ҷо якдигарро айбор

кунанд.³⁹ Агар боз ягон масъалаи дигаре дошта бошед, онро дар чамъомади қонунӣ бояд ҳал кард.⁴⁰ Зеро хатари он ҳаст, ки барои ошӯби имрӯза, ки бесабаб аст ва мо онро ҳеч гуна асоснок карда наметавонем, ба ҷавобгарӣ қашида шавем». Бо ҷунин суханон ӯ мардумро ҷавоб дода пароканда кард.

Сафари Павлус ба шаҳри Үршалим

20 ¹ Вақте ки шӯру ғавғо тамом шуд, Павлус шогирдонро ҷамъ намуда, онҳоро рӯҳбаланд кард. Сипас ҳайрухуш карда, ба вилояти Мақдуния равона шуд. ² Баъди он ки дар он ноҳияҳо гашта, имондоронро хеле дилбардорӣ кард, ба Юонон рафт³ ва се моҳ дар он ҷо монд. Сипас ӯ хост ба вилояти Сурия шино қунад. Аммо аз қасди бади яхудиён огоҳ шуда, қарор дод, ки бо роҳи вилояти Макдуния бармегардад. ⁴ Ҳамсафарони Павлус инҳо буданд: Супотруси писари Пиррус аз шаҳри Биррия, Аристархус ва Секундус аз шаҳри Тасолуникий, Фоюс аз шаҳри Дарба, Тимотиос ва ҳамчунин Тихикос ва Труфимус зодагони вилояти Осиё. ⁵ Онҳо аз мо пештар рафта, моро дар шаҳри Трӯос интизор шуданд. ⁶ Мо бошем, пас аз иди Фатир дар шаҳри Филиппӣ ба қишиғӣ савор шуда, баъд аз панҷ рӯз ба шаҳри Трӯос ба назди онҳо расидем ва дар он ҷо хафт рӯз мондем.

Зинда шудани Эфтихус

⁷ Рӯзи якшанбе мо барои таоми шоми Худованд ҷамъ омадем. Азбаски Павлус фардо рафтани буд, бо шогирдон сухбати дурудароз орост ва суханаш то нисфи шаб давом ёфт. ⁸ Дар болохонае, ки ҷамъ шуда будем, ҷароғҳои бисёр месӯҳтанд. ⁹ Эфтихус ном ҷавоне дар даҳҳани тиреза менишаст. Чун сухани Павлус тӯл қашид, Эфтихусро саҳт хоб бурд ва ӯ аз ошёнаи сеюм ба замин афтод. Вақте ки Эфтихусро бардоштанд, аллакай мурда буд. ¹⁰ Павлус поён фаромада, ҳудро ба болои ӯ партофт ва ӯро ба оғӯш гирифта, гуфт: «Ҳавотир нашавед, ӯ зинда аст».

¹¹ Сипас Павлус боз ба боло баромада нон шикаста хўрд ва то бомдод бо онҳо сухбат карда, баъд равона шуд. ¹² Ҷавонро бошад, зинда ба хона бурданд ва хеле тасаллӣ ёфтанд.

Сафар ба шаҳри Милитус

¹³ Павлус қарор дод, ки ба шаҳри Асус пиёда равад. Мо бошем ба киштӣ савор шуда, пеш аз ӯ ба шаҳри Асус расидем.

¹⁴ Дар он ҷо Павлусро бо худ гирифта, сӯйи шаҳри Митилинӣ шино кардем. ¹⁵ Аз он ҷо шино карда, рӯзи дигар ба ҷазираи Хиюс расидем. Пас аз рӯзи дигар ба ҷазираи Сомус расидем ва фардои он ба шаҳри Милитус омадем. ¹⁶ Павлус ният дошт, ки ба шаҳри Эфесус надаромада гузарад, то ки дар вилояти Осиё вақти зиёд сарф нашавад. Ӯ шитоб мекард, зоро меҳост, ки агар имкон шавад, ба шаҳри Уршалим то рӯзи иди Ҳосилот расида ояд.

Хайрухуши Павлус бо роҳбарони чамоати шаҳри Эфесус

¹⁷ Дар шаҳри Милитус Павлус ба шаҳри Эфесус одам фиристода, роҳбарони чамоатро ба пеши худ даъват кард. ¹⁸ Вақте ки омаданд, ба онҳо гуфт: «Шумо медонед, ки аз рӯзи ба вилояти Осиё қадам монданам ва тамоми он вақт, ки бо шумо будам, чӣ гуна рафтор мекардам. ¹⁹ Чӣ тавр бо оби дида ва фурӯтани бадиҳои яхудиёнро паси сар карда, дар хизмати Ҳудованд будам. ²⁰ Вақте ки дар пеши мардум ё хона ба хона гашта шуморо таълим медодам, ягон чизи ба шумо фоидабахшро ногуфта намемондам. ²¹ Ҳам ба яхудиёну ҳам ба ғайрияхудиён эълон мекардам, ки тавба намуда, ба Ҳудо рӯй оранд ва ба Ҳудованди мо Исои Масеҳ имон дошта бошанд. ²² Ҳоло бошад, бо роҳбарии Рӯҳ ба Уршалим меравам, лекин намедонам, ки дар он ҷо чӣ ба сарам меояд. ²³ Танҳо ҳаминашро медонам, ки Рӯҳулкудс дар ҳамаи шаҳрҳо ба ман мегӯяд, ки маро зиндон ва ранҷу азоб интизор аст. ²⁴ Ман ҷони худро азиз намедорам, танҳо меҳоҳам, ки то ба охири роҳам расам ва хизматеро, ки Ҳудованд Исо

ба ман супурдааст, ба анчом расонам, яъне хушхабари файзу меҳрубонии Худоро расонам».

²⁵Холо аниқ медонам, минбаъд ҳеч яки шумо, ки дар байнатон гашта, Подшохии Худоро эълон мекардам, рӯйи маро наҳоҳад дид. ²⁶Бинобар ин имрӯз ба шумо мегӯям, ки хуни ягон касе аз шумо бар гардани ман нест, ²⁷зоро фурсатеро аз даст надо-да, тамоми паёми Худоро ба шумо эълон намудам. ²⁸Инак, ба тамоми рамаи Худо, яъне ба чамоати имондорон ва ҳам ба худ аҳамият дихед. Рӯхулқудс шуморо нигаҳбон таъйин намудааст, то чамоати Худоро, ки бо баҳои хунаш аз они Худ кардааст, чӯ-понӣ намоед. ²⁹Медонам, ки баъди рафтаним дар байни шумо гургони хунхор медароянӣ, ки ба рамаи Худо раҳм намекунанд. ³⁰Аз байни худи шумо низ одамоне пайдо мешаванд, ки суха-нони кач гуфта, шогирдонро аз паси худ мебаранд. ³¹Бинобар ин хушёр бошед ва дар хотир доред, ки дар давоми се сол, шабу рӯз ман бо оби дида ҳар яки шуморо огоҳ мекардам.

³²Акнун шуморо ба Худо ва ба қаломи файзбахши Ӯ месу-порам. Ин қалом қудрат дорад, ки шуморо устувор намуда, дар қатори ҳалқи покшудаи Худо меросхӯр гардонад. ³³Ман аз касе нуқраву тилло ё либос наҳостаам. ³⁴Шумо медонед, ки барои муҳтоҷиҳои худаму ҳамроҳонам бо дастонам кор кардам. ³⁵Ба шумо ибрат нишон додам, ки мо бояд меҳнат карда ба нотавонон ёрӣ дихем ва суханони Худованд Исоро фаромӯш нақунем, ки чунин гуфтааст: «Додан бех аз гирифтани аст».

³⁶Инро гуфта, Павлус зону зад ва бо ҳама дуо кард. ³⁷Мардум хеле гирия карданӣ ва ӯро ба оғӯш гирифта бӯсиданд. ³⁸Хусусан, аз сухани ӯ, ки дигар ӯро наҳоҳанд дид, саҳт ғамгин шуданд. Сипас Павлусро то киштӣ гусел карданӣ.

Сафар ба шаҳри Уршалим

21 ¹Мо бо роҳбарони чамоати шаҳри Эфесус хайрухуш карда, рост ба ҷазираи Кос шино кардем. Рӯзи дигар ба ҷазираи Рудус расидем ва аз он ҷо ба шаҳри Потаро раф-тем. ²Дар Потаро кишириро ёфтем, ки ба кишвари Финикия

равона буд ва ба он савор шуда, сафарамонро давом додем.³ Чун қазираи Қиприсро дилем, онро аз тарафи чануб гузашта, ба шахри Сури вилояти Сурия равона шудем. Дар шахри Сур аз киштій берун шудем, чунки бори киштиро фаровардан даркор буд.⁴ Дар он қо имондоронро ёфта, ҳафт рұз бо онҳо мондем. Имондорон ба воситай Рұхулқұдс ба Павлус мегуфтанд, ки ба шахри Уршалим наравад.⁵ Аммо чун вақти мо тамом шуд, боз ба рох даромадем. Ҳама имондорон бо зану фарзандонашон моро то беруни шахр гүсел карданд. Дар лаби баҳр ҳама зону зада дуо кардем.⁶ Сипас бо ҳамдигар хайрухуш карда, мо ба киштій савор шудем ва онҳо ба хонаҳои худ баргаштанд.

⁷ Аз шахри Сур сафари худро давом дода, ба шахри Патуласис омадем. Дар он қо бо имондорон вохұрда, як рұз бо онҳо мондем.⁸ Рұзи дигар ба рох баромада, ба шахри Қайсария омадем ва ба хонаи Филиппуси эълонқунандаи хушхабар рафта, меҳмон шудем. Филиппус яке аз он ҳафт нафар буд, ки дар Уршалим интихоб шуда буданд.⁹ Ү чор дұхтари шавҳарнокарда дошт, ки пешгүйй мекарданд.¹⁰ Баъд аз чанд рўзи дар он қо буданамон аз сарзамини Яхудия Оғобус ном пайғамбаре омад.¹¹ Ү миёнбанди Павлусро гирифта, бо он даству пойи худро баста гуфт: «Рұхулқұдс чунин мегүяд: „Дар шахри Уршалим сохиби ин миёнбандро яхудиён ана ҳамин тавр баста, ба дасти ғайрияхудиён месупоранд“».

¹² Инро шунида, мо ва мардуми он қо, якчоя аз Павлус илтимос кардем, ки ба Уршалим наравад.¹³ Дар қавоб Павлус гуфт: «Шумо чӣ кор мекунед? Чаро бо оби дидә диламро месүзонед? Охир ман тайёрам, ки на танҳо бандӣ шавам, балки ба хотири номи Худованд Исо дар Уршалим чон супорам».

¹⁴ Чун Павлус ба гапи мо гӯш надод, «бигзор хости Худованд шавад» – гуфта, хомӯш мондем.¹⁵ Баъди он рұзғо мо тайёрӣ дидә, ба шахри Уршалим равона шудем.¹⁶ Баъзе имондорон, ки аз шахри Қайсария буданд, ҳамроҳи мо рафтанд. Онҳо моро ба хонаи Маносун ном шогирди дерина бурданд. Маносун зодаи қазираи Қиприс буд. Мо дар хонаи ӯ истодем.

Ба дидори Яъқуб рафтани Павлус

¹⁷ Ҳангоме ки ба шаҳри Уршалим расидем, имондорон моро хурсандона пешвоз гирифтанд. ¹⁸ Рӯзи дигар Павлус ҳамроҳи мо ба дидори Яъқуб рафт. Ҳамаи роҳбарони чамоат низ дар он ҷо буданд. ¹⁹ Павлус бо ҳама салому алейк карда, дар бо-раи ҳама корҳои Худо, ки дар байни ғайрияҳудиён ба воситаи ў карда буд, як ба як нақл кард. ²⁰ Онҳо сухани ўро шунида Ҳудоро ситоиш намуданд ва ба Павлус гуфтанд: «Бародар, чунон ки мебинӣ, ҷандин ҳазор яҳудиён имон оварданد ва ҳамаи онҳо шариатро ҷиддӣ риоя мекунанд. ²¹ Онҳо шунидаанд, ки гӯё ту ҳамаи яҳудиёнро, ки дар байни ғайрияҳудиён зиндагӣ мекунанд, таълим дода мегӯйӣ, ки шариати Мусоро рад кунанд. Яъне писаронашонро ҳатна накунанд ва аз рӯйи расму ойини худ зиндагӣ накунанд. ²² Пас, чӣ бояд кард? Онҳо ҳатман мешунаванд, ки ту омадай. ²³ Ҳоло гапи моро гирифта, чунин бикун: мо ҷор қасам ҳӯрдаанд. ²⁴ Онҳоро бурда, ҳамроҳашон ойини покшавиро ба ҷо овар ва пули сартарошии онҳоро бидех. Сипас ҳама мефаҳманд, ки он ҷо дар бораат мегӯянд, рост нест, балки ту мувофиқи шариати Мусо зиндагӣ мекунӣ. ²⁵ Дар бораи ғайрияҳудиёни имоноварда бошад, мо қарор намуда, навишта будем, ки аз ҳӯрдани гӯшти ҳайвони буғи-шуда, ҳӯроке, ки ба бутҳо тақдим шудааст, хун ва аз гуноҳи ҷинсӣ дур шаванд».

²⁶ Инак, рӯзи дигар Павлус ҳамроҳи он одамон ойини покшавиро ба ҷо оварда, ба маъбади Худо даромад. Дар он ҷо эълон намуд, ки вақти покшавии онҳо баъди хафт рӯз анҷом мейбад ва он рӯз барои ҳар якеашон қурбонӣ карда мешавад.

Дастгир шудани Павлус

²⁷ Дар охири рӯзи ҳафтум яҳудиёни вилояти Осиё Павлусро дар маъбади Худо дид, мардумро ба шӯр оварданд ва ўро дастгир намуданд.

²⁸ Онҳо фарёд мезаданд: «Исроилиён, ёрӣ дихед! Ин одам дар ҳар ҷо ҳамаро ба зидди ҳалқ, шариати Мусо ва ин маъбад таълим медиҳад! Бар замми ин ӯ ғайрияҳудиёро ба маъбади Ҳудо дароварда, ин ҷойи муқаддасро ҳаром мекунад!»

²⁹ Онҳо Труфимусро, ки зодаи шаҳри Эфесус буд, ҳамроҳи Павлус дар шаҳр дида буданд ва гумон мекарданд, ки Павлус ӯро бо худ ба маъбади Ҳудо даровардааст.

³⁰ Ҳамин тавр, тамоми шаҳр ба шӯр омад. Аз ҳар тараф мардуми зиёд давида омада, ҷамъ шуданд. Онҳо Павлусро дастгир карда, қашолакунон аз маъбади Ҳудо бароварданد ва зуд дарҳоро аз пушташон маҳкам карданд. ³¹ Вақте ӯро күштаний шуданд, ба мириҳазори лашкар ҳабар расид, ки тамоми Уршалим ба шӯр омадааст. ³² Ӯ дарҳол сарбозон ва мирисадҳоро бо худ гирифта, ба сӯйи мардум давид. Мардум мириҳазор ва сарбозонро дида, аз задани Павлус бозистоданд. ³³ Мириҳазор наздик шуда, Павлусро дастгир намуд ва фармуд, ки ӯро бо ду занҷир банданд. Сипас пурсид, ки ин одам кист ва чӣ кор кардааст. ³⁴ Мардум дод зада, баъзе як чиз ва баъзе чизи дигар мегуфтанд. Мириҳазор аз сабаби ғавғо ҳақиқати ҳолро нафаҳмида, фармон дод, ки Павлусро ба қалъа баранд. ³⁵ Чун ба зинапояҳо расиданд, аз сабаби ғазабу фишори мардум сарбозон мачбур шуданд, ки Павлусро бардошта баранд. ³⁶ Мардуми зиёд аз қафои онҳо омада, «кушед ӯро» – гӯён дод мезаданд.

Павлус худро ҳимоя мекунад

³⁷ Ҳанӯз ба қалъа надаромада, Павлус ба мириҳазор гуфт: «Иҷозат дихед, ба шумо як чиз гӯям».

Мириҳазор гуфт: «Ту забони юнониро медонӣ?! ³⁸ Пас ту он мисрӣ нестӣ, ки ҷанде пеш шӯриш бардошта, ҷор ҳазор одам-кушро аз қафояш ба биёбон бурда буд?!»

³⁹ Павлус дар ҷавоб гуфт: «Ман яҳудӣ ҳастам, шаҳрванди шаҳри Тарсуси вилояти Киликия, ки шаҳри номдор аст. Ҳоҳиш мекунам, ба ман иҷозат дихед, ки ба мардум гап занам».

⁴⁰ Павлус ичозат гирифта, бар зинапояҳо истод. Ӯ бо дасташ ба мардум ишора карду онҳо ҳама хомӯш шуданд. Сипас Павлус ба онҳо бо забони ибрӣ чунин гуфт:

22 ¹«Эй бародарону падарон! Гӯш кунед, ки барои муҳофизати худ чӣ мегӯям».

²Мардум чун шуниданд, ки бо забони ибрӣ гап мезанад, боз ҳам хомӯштар шуданд. Павлус суханашро давом дод: ³«Ман яхудӣ, зодаи шаҳри Тарсуси вилояти Киликия ҳастам, лекин ба Уршалим омада, аз устод Ҷамлиил шариати Мусо ва расму ойини падаронро хуб омӯхтам. Вазифаҳоямро дар пеши Худо бо ҷидду ҷаҳд иҷро мекардам, чунон ки имрӯз шумо ҳам иҷро мекунед. ⁴Ман одамонеро, ки пайрави ин Роҳ буданд, мерондаму азоб медодам. Баъзеи онҳоро ҳатто ба марг расондам. Мардону занонро дастгир карда, ба зиндон месупурдам. ⁵Инро ҳатто саркоҳин ва тамоми аъзои шӯрои пирон метавонанд тасдиқ кунанд. Ман барои дастгир кардани имондорони шаҳри Ди-мишқ аз онҳо нома гирифта будам, то ки имондоронро дошта, барои ҷазо додан ба Уршалим оварам.

⁶Аммо ҳангоми роҳ, вақте ки ба шаҳри Ди-мишқ наздик мешудам, дар нисфириӯзӣ баногоҳ аз осмон нуре пайдо шуда, маро фаро гирифт. ⁷Ман ба замин афтода, овозеро шунидам, ки мегуфт: „Шоул, Шоул! Чаро Маро озор медиҳӣ?“ ⁸Дар ҷавоб гуфтам: „Эй Аълоҳазрат, Ту кистӣ?“ Гуфт: „Ман Исои Носирӣ ҳастам, ки озораш медиҳӣ“.

⁹Ҳамроҳони ман низ нурро диданд, лекин овозеро, ки ба ман гап мезад, нафаҳмиданд. ¹⁰Сипас пурсидам: „Эй Аълоҳазрат, чӣ бояд кунам?“

Худованд ба ман гуфт: „Барҳоста ба шаҳри Ди-мишқ рав. Дар он ҷо дар бораи ҳама корхое, ки бояд бикиунӣ, ба ту мегӯянд“.

¹¹Аз таъсири дураҳши он нур ҷашмонам чизеро намедид ва ҳамроҳонам маро аз дастам гирифта, ба Ди-мишқ оварданд.

¹²Ҳанониё ном марде ба назди ман омад. Ӯ ба шариати Мусо аз сидқи дил итоат мекард ва дар байни ҳамаи яхудиёни

он чо номи нек дошт. ¹³ Ў ба ман наздик шуда гуфт: „Бародар Шоул, бино шав!“

Худи ҳамон лаҳза чашмонам бино шуд ва ўро дидам. ¹⁴ Сипас ў гуфт: „Худои падаронамон туро интихоб кардааст, то ки хости ўро бидонӣ ва ҳамонеро, ки Росткор аст, бубинӣ ва аз забонаш сухане шунавӣ. ¹⁵ Зоро ту шоҳиди ў мешавӣ ва дар бораи он чи дидиву шунидӣ назди ҳамаи одамон шаҳодат ҳоҳӣ дод. ¹⁶ Пас чиро интизор ҳастӣ? Бархезу таъмид гир ва ба Исои Носирӣ рӯй оварда, аз гуноҳҳоят пок шав“.

¹⁷ Инак, вакте ки ба Уршалим баргашта, дар маъбади Худо дуо мекардам, ба ҳолати бехудӣ афтодам ¹⁸ ва Исоро дидам, ки ба ман чунин гуфт: „Зуд аз Уршалим баромада рав, чунки онҳо шаҳодати туро дар бораи Ман қабул намекунанд“.

¹⁹ Ман гуфтам: „Худовандо, онҳо медонанд, ки ман пайравони Туро ба зиндан меандоҳтам ва дар ҷамоатхонаҳо дошта мезадам. ²⁰ Вакте ки хуни шоҳидат Истефанус рехта мешуд, ман он чо будам ва сангсоркунандагонро тарафдорӣ намуда, ҷомаҳои онҳоро посбонӣ мекардам“.

²¹ Сипас ў ба ман гуфт: „Бирав, Ман туро ба ҷойҳои дур ба назди ғайрияҳудиён мефиристам“.

Павлус ва мириҳазор

²² Мардум сухани Павлусро то ба ин чо гӯш карданд, сипас бо овози баланд фарёд заданд:

«Ўро несту нобуд кунед! Чунин одам набояд зиндагӣ кунад!»

²³ Чун фарёд мезаданд ва ҷомаҳояшонро ба замин партофта, ҷанг меҳезонданд, ²⁴ мириҳазор фармуд, ки Павлусро ба қалъа дароваранд ва қамчинкорӣ намуда, пурсучӯ кунанд, ки барои ҷӣ мардум ин қадар ба ў дод мезананд. ²⁵ Аммо вакте ки Павлусро бо тасмаҳо барои задан мебастанд, ў ба мирисад гуфт: «Оё аз рӯи қонун аст, ки шаҳрванди Румро бе ягон доварӣ қамчинкорӣ кунед?»

²⁶ Инро шунида, мирисад ба назди мириҳазор рафт ва гуфт: «Ҷӣ кор кардан меҳоҳед? Ин одам румӣ будааст!»

²⁷ Сипас мириҳазор наздик шуда аз Павлус пурсид: «Ту шаҳрванди Рум ҳастӣ?»

Павлус дар ҷавоб гуфт: «Бале!»

²⁸ Мириҳазор гуфт: «Ман шаҳрвандии Румро бо пули қалон ҳаридам».

Павлус гуфт: «Ман бошам, аз таваллуд шуданам шаҳрванди Рум ҳастам».

²⁹ Онҳое, ки ӯро пурсуҷӣ карданӣ буданд, ин суханро шунида, дархол аз вай дур шуданд. Мириҳазор низ румӣ будани Павлусро фаҳмида, тарсид, чунки ӯро баста буд.

Павлус дар назди коҳинони қалон ва пирон

³⁰ Рӯзи дигар мириҳазор хост аниқ бифаҳмад, ки яхудиён ӯро барои чӣ айбдор мекунанд. Бинобар ин занҷирҳои Павлусро қушода, фармон дод, ки коҳинони қалон ва тамоми шӯрои пирон ҷамъ шаванд. Сипас Павлусро ба назди онҳо баровард.

23 ¹Павлус ахли шӯрои пиронро бодикқат аз назар гузаронда гуфт: «Бародарон, ман то имрӯз дар назди Худо бо вичдони пок зиндагӣ мекунам».

² Инро шунида Ҳанониёи саркоҳин ба онҳое, ки назди Павлус меистоданд, фармуд, ки ба даҳонаш зананд. ³ Павлус дар ҷавоб ба саркоҳин гуфт: «Эй девори сафедшуда, Худо туро мезанд! Ту ин ҷо нишастай, то ки мувофиқи шариати Мусо маро довварӣ бикунӣ, аммо фармон медиҳӣ, ки маро зананд. Оё ин қонуншиканӣ нест?»

⁴ Онҳое, ки назди Павлус меистоданд, гуфтанд: «Саркоҳини Ҳудоро дашном медиҳӣ?»

⁵ Павлус гуфт: «Бародарон, ман намедонистам, ки ӯ саркоҳин аст. Медонам, дар навиштаҷот гуфта шудааст, ки ба пешвои ҳалқатон бадгӯйӣ нақунед»*.

* 23:5 Хуруҷ 22:28

⁶Павлус чун фаҳмид, ки як қисми шӯрои пирон аз мазҳаби саддуқӣ ва қисми дигараш аз мазҳаби фарисӣ ҳастанд, фарёд зада гуфт: «Бародарон, ман худ фарисӣ ва писари фарисиён ҳастам. Ҳоло маро барои умеди зиндашавии мурдагон ҳукм мекунанд».

⁷ Баъди ин сухан дар байни фарисиёну саддуқиён баҳс ба миён омад ва ҷамъомад ба ду гурӯҳ тақсим шуд. ⁸ Зоро саддуқиён мегуфтанд, ки на зиндашавӣ ҳасту на фариштагону на рӯҳҳо, аммо фарисиён ба ин ҷизҳо бовар мекарданд. ⁹ Доду фарёд баланд шуд. Баъзе устодони шариат, ки аз мазҳаби фарисиён буданд, барҳоста, бо ҷӯшу ҳурӯш гуфтанд: «Дар ин одам мо ягон бадӣ намебинем. Агар рӯҳе ё фариштае ба ӯ гап зада бошад-ҷӣ?»

¹⁰ Баҳс авҷ мегирифт. Мириҳазор ба сарбозон фармуд, ки Павлусро аз назди онҳо гирифта ба қалъа баранд, зоро тарсид, ки ӯро пора-пора мекунанд.

¹¹ Ҳамон шаб Ҳудованд ба назди Павлус омада, гуфт: «Далер бош! Чунон ки дар шаҳри Ӯршалим дар бораи Ман шаҳодат додӣ, дар Рум низ бояд шаҳодат дихӣ».

Сўиқасд бар зидди Павлус

¹² Пагоҳӣ баъзе яҳудиён қасам хӯрда, қасд намуданд, ки то Павлусро накушанд, ҷизе намехӯранду наменӯшанд.

¹³ Шумораи қасамхӯрдагон аз ҷил зиёд буд. ¹⁴ Онҳо ба назди коҳинони қалону пирон рафта чунин гуфтанд: «Мо қасам хӯрдаем, ки то Павлусро накушем, ҷизе ба даҳон намегирим.

¹⁵ Ҳоло шумо ва шӯрои пирон аз мириҳазор хоҳиш кунед, ки Павлусро ба назди шумо орад. Гӯед, ки кори ӯро аниқтар фаҳмидан меҳоҳед. Мо бошем тайёр ҳастем, ки ӯро то ба ин чо расиданаш кушем».

¹⁶ Аммо писари хоҳари Павлус аз ин сўиқасди онҳо боҳабар шуда, ба сарбозхона рафт ва Павлусро огоҳ кард. ¹⁷ Павлус мирисадеро ҷеф зада гуфт: «Ин ҷавонро ба назди мириҳазор бар, чунки ба ӯ гап дорад».

¹⁸ Мирисад ӯро ба назди мириҳазор бурда гуфт: «Павлуси бандӣ маро ҷеф зада, ҳоҳиш кард, ки ин ҷавонро ба назди шумо биёрам, чунки ӯ ба шумо чизе гуфтан меҳоҳад».

¹⁹ Мириҳазор ҷавонро аз дасташ гирифта, ба каноре бурд ва гуфт: «Ба ман чӣ гуфтани ҳастӣ?»

²⁰ Ҷавон гуфт: «Яхудиён забон як кардаанд, ки аз шумо ҳоҳиш қунанд, то ки фардо Павлусро ба назди шӯрои пирон бароред. Гӯё, ки кори ӯро аниқтар тафтиш карданӣ бошанд. ²¹ Нагузоред, ки шуморо ба ин кор розӣ қунонанд. Дар асл онҳо меҳоҳанд ӯро кушанд. Бештар аз чил нафарашон қасам ҳӯрдаанд, ки то ӯро накушанд, чизе намехӯранду наменӯшанд. Ҳоло онҳо тайёр ва интизори иҷозати шумо ҳастанд».

²² Сипас мириҳазор ҷавонро ҷавоб дода гуфт: «Ба қасе нагӯ, ки дар бораи ин ҷизҳо ба ман ҳабар додӣ».

Павлусро ба шаҳри Қайсария мефиристанд

²³ Инак мириҳазор ду мирисадро ҷеф зада, ҷунин фармон дод: «Дусад сарбоз, ҳафтод савора ва дусад найзадор омода қунед, то ки шабона, соати нух ба Қайсария равона шаванд.

²⁴ Ҳамҷунин Павлусро бар аспе савор намуда, сихату саломат ба назди Феликси ҳоким расонанд».

²⁵ Мириҳазор бошад, ҷунин нома навишт: ²⁶ «Клавдиюс Ли-сиёс ба ҳокими муҳтарам **Феликс** салом мерасонад!

²⁷ Ин одамро яхудиён дастгир намуда, қуштани буданд, лекин ман ҷун фаҳмидам, ки ӯ шаҳрванди Рум аст, бо сарбозон рафта, ӯро ҳалос кардам. ²⁸ Ҳостам аниқ фаҳмам, ки ӯро барои ҷӣ айбор мекунанд, барои ҳамин ӯро ба шӯрои пиронашон бурдам. ²⁹ Дар он ҷо фаҳмидам, ки ӯро аз рӯйи масъалаҳои баҳсноки шариаташон айбор мекунанд, лекин ӯ коре накардааст, ки сазовори марг ё зиндон бошад. ³⁰ Вақте огоҳ шудам, ки онҳо бар зидди ин одам забон як кардаанд, дарҳол ӯро ба назди шумо фиристодам ва ба айборкунандаҳои ӯ низ фармудам, ки ба шумо даъво қунанд».

³¹ Ҳамин тавр, сарбозон мувофиқи фармон Павлусро гирифта, шабона ба шахри Антипотрис бурданд. ³² Рӯзи дигар онҳо Павлусро ба саворон супурда, худ ба сарбозхона баргаштанд. ³³ Саворон ба Қайсария расида, номаро ба дасти ҳоким доданд ва Павлусро низ ба ӯ супурданд. ³⁴ Ҳоким номаро хонда, пурсид, ки Павлус аз қадом вилоят аст ва чун шунид, ки аз вилояти Киликия аст, ³⁵ гуфт: «Айбдоркунандаҳоят расида оянд, ман туро гӯш мекунам».

Сипас фармуд, ки Павлусро дар қалъаи Ҳиродус нигоҳ доранд.

Павлус дар ҳузури ҳоким Феликс

24 ¹ Баъди панҷ рӯз Ҳанониёи саркоҳин ҳамроҳи баъзе пирон ва Тартуллус ном ҳукуқшинос омада, аз Павлус ба ҳоким шикоят карданд. ² Вақте ки Павлусро гирифта оварданд, Тартуллус ба айбдоркуни сар карда гуфт:

«Феликси олимақом! Бо роҳбарии шумо муддати дароз аст, ки мо дар сулҳу осоиштагӣ зиндагӣ мекунем ва ҷорабинҳои шумо ба ҳалқи мо беҳбудиҳои зиёд баҳшидаанд. ³ Мо дар ҳама ҷо тамоми некиҳои шуморо бо миннатдорӣ ёд мекунем. ⁴ Ҳоло, барои он ки шуморо зиёд заҳмат надиҳам, меҳрубонӣ намуда, арзи кӯтоҳи моро шунавед. ⁵ Мо дарёфтем, ки ин одам шӯрандоз буда, дар байни ҳамаи яхудиёни олам ошӯб меангезад. Ҳамчунин, вай роҳбари ҳизби носирӣ мебошад. ⁶ Ӯ ҳатто хост, ки маъбади Ҳудоро ҳаром кунад, лекин мо ӯро дастгир кардем. ⁷⁻⁸ Вақте ки ӯро дар бораи ҳамаи ин ҷизҳо пурсучӯ мекунед, ҳудатон мефаҳмад, ки барои чӣ мо ӯро айбдор мекунем».

⁹ Яхудиён низ суханони Тартуллусро тарафдорӣ намуда гуфтанд, ки ҳамаи ин гап рост аст.

Ҳимояи Павлус

¹⁰ Ҳоким Феликс ба Павлус ишора намуд, ки гап занад. Павлус ҷавоб дод: «Ман медонам, ки шумо солҳои зиёд ин ҳалқро доварӣ мекунед. Бинобар ин метавонам дилпурона худро дар пеши шумо сафед кунам. ¹¹ Ман дувоздаҳ рӯз пеш ба Үршалим

барои парастиш омадам, шумо худатон инро тафтиш карда метавонед.¹² На дар маъбади Худо, на дар ҷамоатхонаҳо ва на дар кӯчаҳои шаҳр айбдоркунандагонам маро надидаанд, ки бо касе баҳс карда бошам ё мардумро ба шӯр андохта бошам.¹³ Ҳама чизҳое, ки маро дар он айбдор намуда, ба шумо мегӯянд, беасос аст.¹⁴ Лекин ба шумо росташро мегӯям, ман мувоғики Роҳи Худованд, ки яҳудиён онро ҳизб меноманд, ба Худои падаронамон ҳизмат мекунам. Ҳамчунин ба ҳама чизе, ки дар шариати Мусову навиштаоти пайғамбарон аст, бовар мекунам.¹⁵ Ман ба Худо умед бастаам, чунон ки онҳо низ умединанд, ки ҳам росткорону ҳам бадкорон баъди мурдан зинда ҳоҳанд шуд.¹⁶ Бинобар ин ҳамеша кӯшиш мекунам, ки дар назди Худову одамон вичдони пок дошта бошам.

¹⁷ Ҳоло баъди чандин сол омадам, то ки ба камбағалони ҳалқам кумаки пулие расонам ва қурбониҳо кунам.¹⁸ Ҳангоме ки дар маъбади Худо маросими покшавиро ба анҷом расондам ва дар наздам на мардум буданду на ғавғо, ин одамон маро ёфтанд.¹⁹ Дар он ҷо баъзе яҳудиёни вилояти Осиё буданд ва агар бар зидди ман чизе медоштанд, мебоист ба назди шумо омада, маро айбдор мекарданд.²⁰ Ҷуди инҳо гӯянд, вақте ки дар пеши шӯрои пирон меистодам, барои қадом ҷиноят маро айбдор ёфтаанд.²¹ Шояд айби ман дар он буд, ки дар назди онҳо ҷунин фарёд задам: „Имрӯз шумо маро барои умеди зиндашавии мурдагон ҳукм мекунед“.

²² Сипас Феликси ҳоким, ки дар бораи Роҳи Худованд маълумоти бештар дошт, муҳокимаро ба вақти дигар монда гуфт: «Вақте ки мириҳазор Лисиёс меояд, ман масъалаи шуморо дила мебароям».

²³ Ҳамчунин, ба мирисад фармуд, ки Павлусро посбонӣ қунад, лекин каме озодӣ бахшад ва иҷозат дихад, ки дӯстонаш ба ӯ ҳизмат кунанд.

²⁴ Баъди чанд рӯз Феликс бо ҳамсараваш Друсила, ки яҳудӣ буд, омад. Феликс Павлусро дъяват карда, суханашро дар бораи имон ба Исои Масех гӯш кард.²⁵ Аммо вақте ки Павлус

дар бораи росткорӣ, худдорӣ ва рӯзи қиёмат мегуфт, Феликсро тарс фаро гирифт. Ӯ гуфт: «Ҳоло ба ту ҷавоб, чун вақт ёбам, туро боз даъват мекунам».

²⁶Феликси ҳоким умедвор буд, ки Павлус ба ӯ пора медиҳад, бинобар ин зуд-зуд Павлусро даъват карда, бо ӯ сухбат меорост.

²⁷Аммо баъди ду сол ба ҷойи ҳоким **Феликс** ҳокими нав Поркиюс Фестус таъйин шуд. Азбаски **Феликс** ба яхудиён писанд омадан меҳост, Павлусро дар зиндон нигоҳ дошт.

Павлус дар ҳузури ҳоким Фестус

25 ¹Фестуси ҳоким се рӯз пас аз он ки ба Қайсаия омад, ба шахри Уршалим сафар кард. ² Коҳинони калон ва роҳбарони яхудӣ ба ҳоким аз Павлус шикоят карданد ва илтинос намуданд, ³ки меҳрубонӣ намуда, ӯро ба Уршалим оварад. Онҳо қасд доштанд, ки Павлусро дар роҳ кушанд. ⁴Фестуси ҳоким дар ҷавоб гуфт: «Павлусро дар шахри Қайсаия нигоҳ медоранд ва худи ман ба наздикӣ ба он ҷо меравам. ⁵Роҳбарони шумо бо ман раванд. Агар он одам айбе дошта бошад, бигзор даъво кунанд».

⁶Сипас ҳашт ё даҳ рӯз дар Уршалим монда, ба Қайсаия баргашт. Рӯзи дигар Фестуси ҳоким бар курсии доварӣ нишаста фармуд, ки Павлусро биёранд. ⁷Чун оварданд, яхудиёне, ки аз Уршалим омада буданд, гирди ӯро гирифта, ба гардани ӯ айбҳои зиёду вазнинро бор карданд. Аммо ҳеч яки онро исбот карда наметавонистанд. ⁸Павлус худро сафед карда, гуфт: «На бар зидди шариати яхудиён гуноҳ кардааму на бар зидди маъбади Худо ва на бар зидди шоҳаншоҳи Рум».

⁹Фестуси ҳоким дили яхудиёро ёфтани шуда, аз Павлус пурсид: «Мехоҳӣ, ки ба Уршалим равӣ, то ки кори туро дар он ҷо дида бароям?»

¹⁰Павлус гуфт: «Ман ҳоло дар назди курсии доварии шоҳаншоҳи Рум истодаам ва бояд дар ин ҷо доварӣ карда шавам. Чунон ки худатон нағз медонед, ман ба яхудиён ягон бадие накардаам.

¹¹Агар ҷинояте ё коре карда бошам, ки сазовори марг бошад, аз

мурдан намегурезам, лекин агар дар ин ҳама даъвоҳои яхудиён айбе надошта бошам, касе ҳақ надорад, ки маро ба дасти онҳо супорад. Ман доварии шоҳаншоҳи Румро талаб мекунам!»

¹² Сипас Фестуси ҳоким бо маслиҳатчиёнаш гап зада, ба Павлус гуфт: «Азбаски доварии шоҳаншоҳи Румро талаб кардӣ, ба назди шоҳаншоҳи Рум меравӣ!»

Ҳоким Фестус аз шоҳ Агрипос маслиҳат мепурсад

¹³ Баъди чанд рӯз шоҳ Агрипос ва хоҳараши Берникӣ ба шаҳри Қайсаия омаданд, то Фестуси ҳокимро хайрамақдам гӯянд.

¹⁴ Онҳо дар он ҷо чанд рӯз монданд. Фестуси ҳоким кори Павлусро ба шоҳ Агрипос нақл карда, гуфт: «Ин ҷо одаме ҳаст, ки Феликс ӯро дар зиндон мондааст. ¹⁵ Вақте ки дар Уршалим будам, коҳинони калон ва пирони яхудӣ дар бораи ӯ ба ман нақл карда, талаб намуданд, ки ӯро маҳқум кунам. ¹⁶ Аммо дар ҷавоби онҳо гуфтам, ки румиён ҷунин одат надоранд, ки касеро бечуну ҷаро ба дасти даъвогаронаш супоранд. Аввал мо бояд ӯро бо даъвогаронаш рӯ ба рӯ кунем ва ба ӯ имконият дихем, ки худро сафед намояд. ¹⁷ Барои ҳамин, вақте ки онҳо бо ман омаданд, корро қашол надода, рӯзи дигар бар курсии доварӣ нишастам ва фармудам, ки Павлусро биёранд. ¹⁸ Аммо даъвогаронаш барҳоста, ӯро бо ҳеч як айбе, ки ман гумон доштам, айборд накарданд. ¹⁹ Танҳо дар бораи чанд масъалаи диниашон ва дар бораи қадом як Исо бо вай баҳс мекарданд, ки гӯё мурдааст, валекин Павлус таъкид мекунад, ки Ӯ зинда аст. ²⁰ Азбаски сару нӯғи ин масъаларо наёфтам, аз ӯ пурсиdam, ки оё ба Уршалим рафтан меҳоҳад, то ки кори ӯ дар он ҷо дила шавад. ²¹ Аммо Павлус талаб намуд, ки то замони аз тарафи шоҳаншоҳ додҳоҳӣ шуданаш ин ҷо нигоҳ дошта шавад. Сипас фармон додам, ки ӯро то вақти ба назди шоҳаншоҳи Рум фиристоданам посбонӣ кунанд.»

²² Шоҳ Агрипос ба Фестуси ҳоким гуфт: «Ман низ шахсан меҳоҳам сухани ӯро шунавам!»

Фестус гуфт: «Пагоҳ мешунавед!»

Павлус дар хузури шоҳ Агрипос

²³ Рӯзи дигар Агрипос ва Берникӣ бодабдаба омада, ба маҷлисгоҳ даромаданд. Мириҳазорон ва калоншавандагони шаҳр онҳоро ҳамроҳӣ мекарданд. Бо фармони Фестуси ҳоким Павлусро оварданд. ²⁴ Сипас Фестус гуфт: «Шоҳ Агрипос ва ҳамаи ҳозирон! Шумо мардеро мебинед, ки дар бораи ӯ тамоми яҳудиёни шаҳрҳои Уршалиму Қайсария ба ман шикоят мекунанд. Онҳо доду фарёд бардошта, мегӯянд, ки ӯ набояд зинда монад. ²⁵ Аммо ман дарёфтам, ки ӯ коре накардааст, ки сазовори марғ бошад. Вале, чун худаш доварии шоҳаншоҳи Румро талаб намуд, ман қарор додам, ки ӯро ба Рум фиристам. ²⁶ Аммо дар бораи ӯ ягон чизи аниқ надорам, ки ба шоҳаншоҳам нависам. Барои ҳамин ӯро назди ҳамаи шумо ва хусусан назди шумо, шоҳ Агрипос овардам, то ки байди дида баромадани масъала чизе барои навиштанам пайдо шавад. ²⁷ Агар бандиро бе айбнома фиристам, аз рӯи хирад намешавад».

26 ¹Шоҳ Агрипос ба Павлус гуфт: «Метавонӣ худро ҳимоя намой».

Павлус дасташро боло карда, барои муҳофизати худ гуфт: ²⁻³ «Шоҳ Агрипос! Азбаски шумо расму ойин ва масъалаҳои баҳсноки яҳудиёро ба хубӣ медонед, хушбахтам, ки имрӯз худро дар пеши шумо аз ҳама айбхое, ки яҳудиён ба гарданам бор мекунанд, сафед карда метавонам. Барои ҳамин ҳоҳишмандам бо сабру тоқат ба суханам гӯш дихед.

⁴ Инак тарзи зиндагии ман ба ҳама яҳудиён маълум аст. Зеро аз ҷавониам дар байни ҳалқи худ ва дар Уршалим зиндагӣ кардаам. ⁵ Онҳо дер боз маро мешиносанд ва агар ҳоҳанд, метавонанд тасдик намоянд, ки ман мувофиқи сахтигиртари мазҳаби мо, яъне ҳамчун фарисӣ зиндагӣ мекардам. ⁶ Ҳоло бошад, барои умедам ба ваъдаи Ҳудо, ки ба падаркалонҳоямон дода шуда буд, маро хукм мекунанд, ⁷ яъне барои ваъдае, ки дувоздаҳ қабилаи Исроил шабу рӯз Ҳудоро парастиш намуда,

интизори ичрошавияш мебошанд. Шоҳ Агрипос, ана барои ҳамин умед яхудиён маро айбдор мекунанд.⁸ Эй мардум, охир чаро шумо бовар карда наметавонед, ки Худо мурдагонро зинда мекунад?

⁹ Ман низ худ ба худ фикр мекардам, ки бояд бар зидди номи Исои Носирӣ корҳои зиёдро анҷом дихам. ¹⁰ Дар Уршалим бо ҳамин кор машғул будам. Аз коҳинони калон иҷозат гирифта, бисёр қасонро аз ҳалқи Худо ба зиндон мепартофтам. Вақте ки онҳоро ба марг месупурданд, ман тарафдорӣ мекардам. ¹¹ Дар ҳамаи ҷамоатхонаҳо гашта, бисёр вақт пайравони ин Роҳро ҷазо медодам ва маҷбур мекардам, ки имонашонро рад қунанд. Аз-баски ҳашму ғазабам бар онҳо аланга мезад, ҳатто ба шаҳрҳои дурдаст мерафтам, то ки онҳоро дастгир карда, азоб дихам.

¹² Рӯзе бо супориш ва иҷозати коҳинони калон ба шаҳри Ди-мишқ сафар мекардам. ¹³ Эй шоҳ, ҳангоми нисфириӯзӣ дар роҳ нури осмониеро дидам, ки аз офтоб равшантар буд. Он нур ману ҳамроҳонамро фаро гирифт. ¹⁴ Мо ҳама ба замин афтодем.

Сипас овозеро шунидам, ки бо забони ибрӣ мегуфт: „Шоул, Шоул! Чаро Маро озор медиҳӣ? Оё ба сӯзан мушт задан дарднок нест?“ ¹⁵ Ман гуфтам: „Эй Аълоҳазрат, Ту кистӣ?“ Ҷавоб дод: „Ман ҳамон Исоям, ки озораш медиҳӣ. ¹⁶ Ҳоло барҳеста, рост исто. Ман ба ту зоҳир шудам, то ки туро хизматгор ва шоҳиди Худ гардонам. Шоҳиди он, ки Маро дидӣ ва шоҳиди он ҷизҳое, ки ба ту нишон ҳоҳам дод. ¹⁷ Ман туро аз дasti ҳалқат ва ғайрияҳудиён ҳалос мекунам. Туро назди ғайрияҳудиён мефиристам, ¹⁸ то ки ҷашмони онҳоро кушоӣ, онҳоро аз торикий ба равшаний барорӣ ва аз зери қудрати шайтон ба сӯйи Худо барӣ. Баъд гуноҳҳои онҳо баҳшида мешавад ва дар байнӣ онҳое ки бо имон ба Ман пок гардидаанд, ба худ ҷое пайдо мекунанд“.

¹⁹ Бинобар ин, шоҳ Агрипос, ман ба он чи аз осмон аён шуд, беитоатӣ накардам, ²⁰ балки аввало дар шаҳрҳои Ди-мишқу Уршалим, сипас дар саросари сарзамини Яхудия ва ба ғайрияҳудиён эълон намудам, ки тавба қунанд ва ба Худо

рўй оварда, мувофиқи тавбаашон амал қунанд.²¹ Аз ин сабаб яхудиён маро дар маъбади Худо дастгир намуда, күштаний шуданд.²² Аммо бо ёрии Худо то ҳанўз ба хурду калон шаҳодат медиҳам. Ман фақат ҳамон чизҳоеро мегўям, ки пайғамбарон ва Мусо пешгўйӣ карда буданд,²³ ки Таъйиншудаи Худо бояд азоб мекашид ва аввалин шуда аз мурдаҳо зинда мешуд, то ба ҳалқи мо ва ба ғайрияҳудиён нурро эълон намояд».

²⁴ Вақте Павлус бо чунин суханон худро сафед мекард, Фестуси ҳоким бо овози баланд гуфт: «Павлус, ту аз ақл бегона шудай, дониши бисёр туро гаранг кардааст!»

²⁵ Аммо Павлус гуфт: «Фестуси олимақом, ман аз ақл бегона нашудаам, балки қаломи ҳақ ва солимро мегўям.²⁶ Шоҳ Агрипос аз ин чизҳо боҳабар аст. Аз ин сабаб ман дар наздаш далерона сухан мегўям, зоро бовар намекунам, ки чизе дар ин бора аз ўпӯшида бошад. Охир ин ҳама дар қадом як кунҷаке рўй надода буд.²⁷ Шоҳ Агрипос, оё ба гуфтаҳои пайғамбарон имон доред?! Медонам, ки имон доред!»

²⁸ Агрипос ба Павлус гуфт: «Оё дар як лаҳзаи қўтоҳ маро масеҳӣ кардан меҳоҳӣ?!»

²⁹ Павлус гуфт: «Аз Худо ҳоҳиш дорам, ки дар лаҳзаи қўтоҳ ё дароз, на танҳо шумо, балки ҳамаи шунавандагони имрўза мисли ман шаванд, лекин бе ин занчириҳо.»

³⁰ Сипас шоҳ Агрипос аз ҷояш хест ва Фестуси ҳоким, Берникӣ ва ҳамаи ҳамроҳонашон низ хестанд.³¹ Ҳангоми баромадан онҳо ба ҳамдигар гуфтанд, ки ин одам коре накардааст, ки сазовори марг ё зиндан бошад.³² Дар охир Агрипос ба Фестус гуфт: «Агар ўдоварии шоҳаншоҳи Румро талаб намекард, ўро озод кардан мумкин буд».

Сафари Павлусу Луқо ба шаҳри Рум

27 ¹ Вақте қарор карданд, ки бо киштий ба Италия равем, Павлус ва чанд бандии дигарро ба яке аз мирисадҳои дастаи маҳсуси шоҳаншоҳ Августус супурданд. Номи мирисад Юлиус буд.² Мо ба киштие, ки аз шаҳри Адрамитијон омада

ва ба сўйи бандарҳои вилояти Осиё равона буд, савор шуда раҳсипор шудем. Аз шаҳри Тасолуникий Аристархуси мақдунӣ моро хамроҳӣ кард.³ Рӯзи дигар ба шаҳри Сидун расидем. Юлиус ба Павлус хуб муносибат мекард. Ӯ ҳатто ичозат дод, ки Павлус рафта, бо дўстонаш воҳӯрад ва ҳама чизҳои заруриро дастрас намояд.⁴ Аз он что мо ба баҳр баромада, ба сабаби вазидани боди мухолиф ба тарафи панаҳи ҷазираи Қиприс киштиро рондем.⁵ Сипас баҳри кушодро назди соҳилҳои вилоятҳои Киликия ва Памфилия миёнабур намуда, ба шаҳри Мирои вилояти Ликия расидем.⁶ Дар он что мирисад киштии шаҳри Искандарияро ёфт, ки ба Италия равона буд ва моро ба он савор кард.⁷ Азбаски шамоли муқобил мевазид, мо рӯзҳои зиёд бо суръати паст киштӣ ронда, базӯр ба шаҳри Қнидус наздик шудем. Баъд ба самти гӯшай Салмӯний ҷазираи Крит ҳаракат намуда, дар панаҳи он ҷазира киштӣ рондем.⁸ Ҳамин тавр, бо душворӣ ҷазираро гузашта, ба ҷое расидем, ки Бандарҳои Нек ном дошт. Ин дар наздикии шаҳри Ласия буд.

⁹ Мо вақти зиёдро аз даст дода будем. Тирамоҳ ба охир месасид, айёми рӯзагирии яхудиён гузашта буд. Боду ҳаво барои давом додани сафари баҳрӣ аллакай хатарнок буд, бинобар ин Павлус чунин маслиҳат дод:¹⁰ «Мардон, мебинам, ки сафарамон хеле хатарнок мешавад. Аҷаб нест, ки на танҳо бору киштӣ, балки ҷонҳоямонро ҳам аз даст дихем».

¹¹ Аммо мирисад на ба Павлус, балки бештар ба суханони сардор ва соҳиби киштӣ бовар мекард.¹² Азбаски Бандарҳои Нек барои зимистонгузаронӣ мувоғиқ набуд, бисёриҳо розӣ шуданд, ки ба баҳр бароянд. Онҳо умед доштанд, ки илоҷе карда, ба бандари дигари ҷазираи Крит, ки Финикс ном дошт, бирасанд ва он что зимистонро гузаронанд. Ин бандар рӯ ба самти ҷануби ғарбӣ ва шимоли ғарбӣ ҷойгир аст.

Тундбод

¹³ Чун боди сабуки ҷанубӣ вазид, онҳо фикр карданд, ки корашон омад кард ва лангар бардошта, лаб-лаби соҳили

Крит шино карданд. ¹⁴ Аммо дере нагузашта, аз тарафи қазира тундбоди сахте бархост, ки Шимоли Шарқӣ ном дошт.

¹⁵ Вақте киштиро фаро гирифт, онро идора кардан номумкин гардид ва таслим шудему тундбод моро гирифта бурд.

¹⁶ Сипас ба тарафи паноҳтари қазираи хурдакак, ки Клавдо ном дорад, даромада, қаиқи киштиро, ки дар дунболи киштӣ баста буд, базӯр нигоҳ доштем. ¹⁷ Баъд онро ба киштӣ бароварданд ва девораҳои киштиро бо арғамчинҳо баста мустаҳкам карданд. Аз тарси ба пастоби Сиртиси Африқо барҳӯрдан, бодбонҳоро фуроварданд ва ҳамин тавр мавҷҳои об моро мебурд. ¹⁸ Рӯзи дигар, азбаски тӯфон торафт шиддат меёфт, онҳо як қисми бори киштиро ба об партофтанд.

¹⁹ Рӯзи сеюм бошад, онҳо бо дастони худ як қисми асбобу анҷоми киштиро бароварда партофтанд. ²⁰ Рӯзҳои зиёд на офтоб намоён мешуду на ситораҳо, балки тӯfon давом меёфт, окибат барои начот ёфтани хеч умед намонд. ²¹ Азбаски касе дер боз ҳӯрок наҳӯрда буд, Павлус бархоста ба миёнаҷо баромад ва гуфт: «Мардон, агар шумо ба гапи ман гӯш дода, аз Крит ба баҳр намебаромадед, аз ин фалокат зарар намедидед. ²² Ҳоло бошад, маслиҳат медиҳам, ки далер бошед, чунки ягонтой шумо намемуред. Фақат киштӣ нобуд мешавад. ²³ Имшаб фариштаи Худое, ки ба Ӯ тааллук дораму хизмат мекунам, ба пешам омада, ²⁴ гуфт: „Натарс, Павлус! Ту бояд дар пеши шоҳаншоҳи Рум биистӣ ва ба хотири ту Ҳудо ба ҳамроҳонат низ ҳаёт мебахшад“.

²⁵ Бинобар ин, мардон, далер бошед, зоро бовар дорам, ки Ҳудо чунон ки ба ман гуфт, мекунад. ²⁶ Фақат мо бояд ба пастоби ягон қазира барҳӯрем».

²⁷ Шаби чордаҳум буд, ки дар баҳри Адриё овора будем. Тақрибан нисфи шаб баҳрнавардон пай бурданд, ки замин наздик аст. ²⁸ Онҳо чуқурии обро чен карданд, ки тақрибан чил метр баромад, сипас андак пеш рафта боз чен карданд, ки сӣ метр баромад. ²⁹ Онҳо тарсиданд, ки ба сангे дакка меҳӯранд, бинобар ин аз думи киштӣ чор лангар андохтанд ва дуо

мекарданд, ки тезтар сахар шавад. ³⁰ Бахрнавардон хостанд аз киштің гурезанд ва бо баҳонаи он, ки аз нұғи киштің лангархо меандозанд, қақи киштиро ба об фуроварданد.

³¹ Он гоҳ Павлус ба мирисад ва сарбозон гуфт: «Агар ин одамон дар киштің намонанд, шумо начот намеёбед».

³² Инро шунида сарбозон банди қаикро буриданд ва он шино карда рафт.

³³ Пеш аз бомдод Павлус аз ҳама хохиш намуд, ки хұрок хұранд. Ү чунин гуфт:

«Холо чордақ рұз мешавад, ки шумо дар ташвиш ҳастед ва чизе намехұред. ³⁴ Бинобар ин аз шумо илтимос мекунам, ки хұрок хұред, чунки ин барои зинда мондани шумо мухим аст. Зеро тори мүйе аз сари хеч яки шумо нахоҳад афтод».

³⁵ Инро гуфта, ү нон гирифту дар пеши ҳама Худоро шукр гуфт ва онро пора карда, ба хұрдан сар кард. ³⁶ Инро дида, ҳама рұхбаланд шуданд ва хұрок хұрданд. ³⁷ Дар киштің ҳамагай дусаду ҳафтоду шаш кас будем. ³⁸ Чун хұрда сер шуданд, гандумро ба об партофтанд, то ки киштиро сабук кунанд.

Шикастани кишті

³⁹ Вақте ки рұз шуд, баҳрнавардон он заминро нашинохтанд, лекин халиче диданд, ки соҳили паст дошт ва қарор доданд, ки агар тавонанд киштиро ба сұи он ронанд. ⁴⁰ Ҳамин тавр, онҳо лангархоро халос карда, дар баҳр гузоштанд. Дар баробари ин бандхой белхой дунболай киштиро күшоданд ва бодбони қисмати пеши киштиро боло қашида, ба сұи соҳил ронданд. ⁴¹ Аммо ба забонаи соҳили құмдоре дакка хұрданд ва кишті дар пастоб истод. Нұғи киштің руст монда буд, аммо думашро мавчұ зада мешикастанд.

⁴² Сарбозон хостанд бандиёнро күшанд, то касе шинокуонон нагурезад. ⁴³ Аммо мирисад, ки Павлусро начот додан мөхост, сарбозонро аз ин кор боздошт. Ү фармуд, ки аввал одамоне, ки шино карда метавонанд, худро ба об партофта ба соҳил бароянд. ⁴⁴ Сипас дигарон тахта ва шикастапораҳои киштиро

дошта, аз пушти онҳо равона шаванд. Ҳамин тавр, ҳама сиҳату саломат ба замин расиданд.

Павлус дар ҷазираи Малита

28 ¹Инак, сиҳату саломат ба соҳил расида, фахмидем, ки он ҷазира Малита ном доштааст. ²Мардуми ҷазира ба мое хеле некӣ карданд. Азбаски ҳаво хунук буду борон меборид, онҳо гулхан даргиронда, ҳамаи моро ба гирдаш даъват карданд. ³Павлус як бағал ҳезум ҷамъ карда буд ва ҳангоме ки онро ба оташ меандоҳт, мори заҳрдоре аз гармии оташ турехта, дасти ўро газид ва овезон монд. ⁴Мардуми ҷазира мори ба дасташ часпидаро дид, ба ҳамдигар гуфтанд: «Воқеан ҳам ин шахс одамкуш будааст, чунки аз баҳр сиҳат баромада бошад ҳам, худои адолат нагузошт, ки зинда монад».

⁵Аммо Павлус морро аз дасташ афшонда ба оташ партофту осебе надид. ⁶Онҳо интизор буданд, ки ё дасташ варам мекунад ў ў якбора афтода мемурад. Аммо чун вакти зиёд гузашт ва бо вай ҷизе нашуд, фикрашонро дигар карда гуфтанд, ки ў яке аз худоён аст.

⁷Дар гирду атрофи он ҷо заминҳое буданд, ки ба роҳбари ҷазира Публиюс тааллуқ доштанд. Ў моро ба хонааш даъват намуда, се рӯз меҳмондорӣ кард. ⁸Падари Публиюс бемор меҳобид. Ў таби баланд дошт ва шикамрав буд. Павлус наздик омаду дуо кард ва ба вай даст ниҳода, шифо дод. ⁹Баъди ин воқеа ҳар беморе, ки дар ҷазира буд, ба назди Павлус меомад ва шифо меёфт. ¹⁰Онҳо моро хеле иззату эҳтиром менамуданд ва ҳангоми рафтанамон бо ҳамаи ҷизҳои зарурӣ таъмин карданд.

Павлус ба шаҳри Рум мерасад

¹¹Дар ҷазираи Малита се моҳ монда, баъд дар киштии шаҳри Искандария, ки зимистон дар он ҷазира буд, ба баҳр баромадем. Он киштӣ «Худоёни дугоник» ном дошт. ¹²Сипас ба шаҳри Сирокуз расида, дар он ҷо се рӯз мондем. ¹³Аз он ҷо баромада, ба шаҳри Риғон расидем. Баъди як рӯз боди ҷанубӣ вазид ва

рӯзи дигар мо аллакай дар шаҳри Путюлӣ будем.¹⁴ Дар шаҳр имондоронро ёфтем ва чун хоҳиш карданд, ҳафт рӯз бо онҳо мондем.

Сипас роҳамонро ба сӯйи Рум давом додем.¹⁵ Имондорони румӣ дар бораи мо шунида, ба пешвозамон то бозори Опиюс ва «Се меҳмонахона» омаданд. Павлус онҳоро дида, Ҳудоро шукргузорӣ намуд ва рӯҳбаланд шуд.¹⁶ Вақте ки ба Рум доҳил шудем, ба Павлус иҷозат дода шуд, ки дар хонаи алоҳида зиндагӣ кунад ва сарбозе ӯро посбонӣ мекард.

Павлус бо роҳбарони яҳудӣ дар Рум

¹⁷ Баъди се рӯз Павлус роҳбарони яҳудии он чоро даъват намуд ва чун ҷамъ шуданд, гуфт: «Бародарон, ман на ба ҳалқамон зиддият кардааму на ба расму ойини падаронамон, аммо дар Уршалим маро дастгир намуда, ба дasti румиён супурданд.¹⁸ Румиён кори маро дида баромада, меҳостанд озод кунанд, чунки коре накардаам, ки сазовори марг бошад.¹⁹ Аммо яҳудиён ба ин зид баромаданд ва ман маҷбур шудам, ки доварии шоҳаншоҳи Румро талаб намоям. Албатта, на барои он ки аз ҳалқам шикоят кунам.²⁰ Барои ҳамин шуморо даъват намудам, то ки шуморо дида, гӯям, ки ба хотири Масех, ки умеди Истроил аст, бо ин занҷир баста шудаам».

²¹ Онҳо дар ҷавоб гуфтанд: «Аз сарзамини Яҳудия дар бораи ту ягон нома нагирифтаем ва бародароне, ки аз он ҷо меоянд, дар бораи ту ҳеч ҳабар наовардаанд ва ҷизи баде нагуфтаанд.²² Аммо аз даҳони худат шуниданӣ ҳастем, ки дар бораи он мазҳаби динӣ чӣ фикр дорӣ. Зоро медонем, ки дар ҳама ҷо бар зидди он гап мезананд».

²³ Сипас барои воҳӯрӣ як рӯз таъйин карданд. Он рӯз дар хонаи Павлус мардуми хеле зиёд ҷамъ омад ва ӯ аз сахар то бегоҳ ба онҳо дар бораи Подшоҳии Ҳудо нақл кард. Ӯ аз шариати Мусову гуфтаҳои пайғамбарон дар бораи Исо далелҳо оварда, онҳоро бовар мекунонд.²⁴ Ба суханонаш баъзе одамон имон оварданд, вале на ҳама.²⁵ Яҳудиён бо ҳама норозӣ буданд

ва Павлус пеш аз рафтанашон илова намуда гуфт: «Рұхулқудс ба воситай пайғамбар Ишаъё ба падарони шумо дуруст²⁶ гуфтааст, ки

„Ба пеши ин халқ рафта, чунин гүй:
«бо гүшҳоятон мешунавед, лекин намефаҳмед,
бо ҷашмонатон мебинед, аммо дарк намекунед,
²⁷ зеро зехни шумо кунд ва гүшҳоятон вазнин шудааст ва
ҷашмонатонро пӯшидаед.

Вагарна бо ҷашмонатон дида, бо гүшҳоятон шунида
ва бо ақлатон дарк карда метавонистеду ба Ман
рӯй меовардед
ва Ман шуморо шифо медодам»“*.

²⁸⁻²⁹ Бинобар ин бидонед, ки начоти Худо ба ғайрияхудиён
фиристода шудааст ва онҳо гүш хоҳанд кард».

³⁰ Ҳамин тавр Павлус ду соли пурра дар хонае, ки ичора
гирифта буд, зиндагӣ карда, ҳар одами ба пешаш меомадаро
қабул мекард. ³¹ Ӯ ба онҳо дар бораи Подшохии Худо гап мезад
ва бо тамоми далерӣ дар бораи Ҳудованд Исои Масех бемалол
таълим медод.

* ^{28:27} Ишаъё 6:9-10

НОМАИ ЯЬҚУБ

Пешгуфтор

Муаллифи нома шахсе бо номи Яъқуб, эҳтимолан ҳамон Яъқуби бародари Худованд Исои Масех аст (Ғалотиён 1:19), ки роҳбари чамоати имондорон дар шаҳри Уршалим буд. Ин нома ба пайравони яҳудии Исои Масех, ки дар ҳар ҷо пароканда буданд, навишта шудааст. Яъқуб хонандагони худро даъват мекунад, ки бо имон зиндагӣ кунанд. Бинобар ин муаллиф дар бораи санчида шудани имон, обутоб ёфтани сабру тоқат ва дар натиҷаи ин шаҳси комил шудани имондоронро баён мекунад. Ўз мефаҳмонад, ки имон фақат аз донистани ростӣ иборат нест, балки имондорон бояд дар зиндагиашон аз рӯйи ҳамин ростии фахмидаашон зиндагӣ кунанд. Имони ҳақиқӣ ҳамин аст. Ин нома пур аз панду насиҳат ва огоҳӣ аст, ки ба хонандагони имрӯза ҳам тааллук дошта, онҳоро ба зиндагии имон, хирад, муҳаббати воқеӣ раҳнамоӣ мекунад.

Салом аз Яъқуб

1 ¹Ман, Яъқуб хизматгари Худо ва Худованд Исои Масех ба дувоздаҳ қабилаи Истроил, ки дар саросари дунё пароканданд, салом мефиристам.

Душвориҳо ва васвасаҳо

² Бародарону хоҳаронам, вакте ки ҳар гуна душвориҳо ба сараторон меоянд, онҳоро бо шодию хурсандӣ қабул кунед, ³зоро

медонед, ки ҳангоми аз санчиш гузаштани имонатон сабру тоқататон обутоб меёбад. ⁴ Тоқати шумо бояд пурра обутоб ёбад, он вакт шумо шахси комил ва баркамол шуда, бароятон ҳеч чиз қамй намекунад.

⁵ Аммо агар ба шумо хирад камй кунад, метавонед аз Худо онро талаб кунед ва Ӯ, ки ба ҳама бо дасти күшод ва бе таънаву миннат медиҳад, ба шумо низ хирад мебахшад. ⁶ Вале ҳангоми талаб кардан бояд бешакку шубҳа боварй дошта бошед, ки Ӯ медиҳад. Зеро касе, ки шубҳа мекунад, монанди мавчи баҳр аст, ки бо вазидани шамол пасту баланд мешавад. ⁷ Бигзор чунин шахс фикр накунад, ки аз ҷониби Худованд чизе гирифта метавонад, ⁸ чунки ӯ дудила буда, дар ҳар қарори худ ноустувор аст.

⁹ Имондоре, ки камбағал аст, бояд аз он фахр кунад, ки Худо ӯро сарбаланд кардааст. ¹⁰ Сарватманد бошад, аз он фахр кунад, ки Худо ӯро хоксор мегардонад, чунки умри ӯ мисли гули сахро мегузарад. ¹¹ Офтоб мебарояду бо нурхой сўзонаш алафро хушк мекунад ва гул баргҳояшро мерезонаду аз зебоиаш чизе боқй намемонад, ҳамин тавр сарватманд низ дар сари кору бораш аз ин дунё меравад.

¹² Хушбахт он касест, ки дар вакти санчишҳо сабру токат дорад, зеро ҳангоме ки аз ин гуна имтиҳони зиндагӣ мегузарад, точи ҳаётро ба даст меорад. Ин тоҷро Худо ба дӯстдорони Худ ваъда додааст. ¹³ Аммо вакте ки ба васваса меафтед, нагӯед, ки «Худо маро месанҷад», чунки Худо ба васваса намеафтад ва дигаронро низ ба васваса намеандозад. ¹⁴ Балки ҳар шахс он вакт ба васваса меафтад, ки ҳаваси бад мекунаду баъд саргарми он ҳавас шуда, ба доми васваса меафтад. ¹⁵ Сипас, ҳамин ки дили вай бо ин ҳавас ҳомиладор мешавад, гуноҳро таваллуд мекунад. Гуноҳ бошад, ба воя расида, маргро таваллуд мекунад.

¹⁶ Пас, эй бародарону хоҳарони азизам, фиреб наҳӯред, ¹⁷ балки бидонед, ки ҳар неъмати нек ва бекамбудӣ аз боло, яъне аз ҷониби Падар меояд, ки Ӯ Офарандай офтобу моҳ ва ситораҳо мебошад. Агарчи ин ҷисмҳои осмонӣ гоҳе равшану

гоҳе тира мешаванд, Худо ҳеч вақт тағиیر намеёбад. ¹⁸ Ӯ аз рӯйи хости Худ ба воситай пайғоми ростӣ ба мо ҳаёти навро бахшидааст, то ки мо дар байни ҳамаи оғаридаҳои Ӯ ҳамчун ҳосили аввалин бошем.

Шунидану иҷро кардани гуфтаҳои Худо

¹⁹ Бародарону ҳоҳарони азизам, пас ҳар кас бояд ба гӯш кардан чусту ҷолок бошаду ба гуфтани ғазаб кардан саросема нашавад. ²⁰ Чунки қаҳру ғазаби инсон он ҳаёти дурустери, ки аз рӯйи хости Худо аст, ба амал намеорад. ²¹ Бинобар ин ҳар бадӣ ва бадаҳлоқии одатшударо аз худ дур намоед ва қаломи Худо ба дилатон коштаро хоксорона қабул кунед, ки ин қалом ҷонатонро начот дода метавонад.

²² Ҳудро ғиреб дода, гумон накунед, ки факат шунидани қаломи Худо басанда аст, балки гуфтаҳои онро ба ҷо оваред. ²³ Агар қаломро факат гӯш кунеду иҷро накунед, монанди шахсе ҳастед, ки рӯйи ҳудро дар оина мебинаду ²⁴ аз пеши он дур рафтани замон аз ёдаш мебарорад, ки чехрааш чӣ гуна буд. ²⁵ Лекин шахсе, ки ба қонуни комил ва озодибахшандагӣ бодиққат нигоҳ карданро давом медиҳаду суханони шунидаашро ғаромӯш накарда, иҷро мекунад, дар ҳар кораш баракат меёбад.

²⁶ Ҳар кӣ ҳудро диндор ҳисоб мекунаду забонашро идора карда наметавонад, ҳам ҳудро ғиреб медиҳад ва ҳам диндориаш ба як пули пуч намеарзад. ²⁷ Вале диндорие, ки Падарамон Худо пок ва беайбу нуқсон меҳисобад, ин аст, ки ба ятимону бевазанон дар ҳолати душвориашон ғамхорӣ кунем ва ҳудро аз олуда шудан бо ин ҷаҳон нигоҳ дорем.

Огоҳӣ аз рӯйбинӣ

2 ¹ Эй бародарону ҳоҳаронам, шумо ки ба Ҳудованди пуршукуҳу ҷалоламон Исои Масех имон овардаед, ҳаргиз рӯйбинӣ нақунед. ² Фарз кардем, ки шахсе бо ангуштари ни тилло дар даст ва либосҳои қиматбаҳо дар тан ба ҷамъомади шумо медарояд. Ҳамин вақт як камбағале ҳам бо либоси кухнаву ҷанда дохили

мачлис мешавад.³ Шумо бошед, ба шахси сарулибоси қиматбаҳо пӯшида «Аз боло гузаред!» мегӯеду ба камбағал «Ана, хо дар он чо ист» ё «Пеши пойҳои ман, рӯйи замин нишин» мегӯед.

⁴ Пас, магар дар байнатон рӯйбинӣ нест ва оё шумо аз рӯйи фикрҳои бад хукм намекунед?

⁵ Гӯш кунед, бародарону хоҳарони азизам. Охир Худо онҳоеро интихоб кардааст, ки дар назари мардуми чаҳон камбағаланд, аммо аз ҷиҳати имон сарватманд ҳастанд ва Подшоҳии Худо, ки ӯ ба дӯстдорони Худ ваъда додааст, насибашон мегардад.

⁶ Аммо шумо камбағалонро меранҷонед. Магар худи ҳамин сарватмандон шуморо сӯйиистеъмол намекунанд ва ба пеши қозӣ намебаранд? ⁷ Магар онҳо шахсоне нестанд, ки номи бошарафи Масехро дашном медиҳанд? Дар ҳоле ки шумо аз они Масех ҳастед. ⁸ Пас, агар шумо аз рӯйи шариати Шоҳи мо рафтор намоед, ки он дар навиштаот омадааст: «Дигаронро мисли худат дӯст бидор»*, он гоҳ кори хуб мекунед. ⁹ Аммо агар рӯйбинӣ намоед, гуноҳ мекунед ва аз рӯйи шариат шумо қонуншикан ҳисоб мешавед. ¹⁰ Зоро агар шахсе ҳамаи гуфтаҳои шариатро иҷро намуда, факат як нуқтаи онро вайрон кунад, дар шикастани тамоми қонуни шариат айбдор мегардад. ¹¹ Зоро ҳамоне ки «Зино накун»** гуфтааст, ҳамчунин фармудааст, ки «Қатл накун»***. Пас, агар шумо зино накунед, вале қатл кунед, қонуншикан мешавед.

¹² Бинобар ин гуфтору рафтори шумо бояд мисли гуфтору рафтори шахсе бошад, ки аз рӯйи шариати озодибахшанд ҳукм ҳоҳад шуд. ¹³ Зоро шахсе, ки нисбати дигарон раҳму шафқат нишон намедиҳад, дар вақти ҳукмшавӣ ба ӯ низ раҳму шафқат нишон дода намешавад. Чунки раҳму шафқат бар ҳукм дастболо мешавад.

* 2:8 Ибодат 19:18

** 2:11 Хурӯҷ 20:14 ва Такрори Шариат 5:19

*** 2:11 Хурӯҷ 20:14 ва Такрори Шариат 5:17

Имони беамал бефоида аст

¹⁴ Инак, эй бародарону хохаронам, чӣ фоида аст, агар касе гӯяд, ки имон дорад, аммо амал накунад? Магар чунин имон вайро начот дода метавонад? ¹⁵ Фарзи мисол, як бародар ё хоҳаре аз ҷумлаи имондорон сарулибос ва ризқу рӯзӣ надошта бошаду ¹⁶ яке аз шумо ба вай гӯед, ки «Сиҳату саломат гарду ҳеч ғуруснагию хунукиро набинӣ», аммо ба муҳтоҷии моддиаш ҳеч кумак накунед, пас аз суханони шумо чӣ фоида аст?

¹⁷ Имон ҳам агар беамал бошад, имони мурда аст.

¹⁸ Шояд касе мегӯяд: «Яке имон дорад, дигаре бошад, амал мекунад». Ман мегӯям: «Кани ба ман имони беамалро нишон дех ва ман ба ту дар амали ҳуд имонамро нишон медиҳам».

¹⁹ Ана ту имон дорӣ, ки Ҳудо ягона аст. Кори ҳуб мекунӣ! Аммо ҳатто ҷинҳо ба ин бовар мекунанд ва бинобар ин меларзанд. ²⁰ Эй беақл, меҳоҳӣ исбот кунам, ки имон беамал фоида надорад? ²¹ Ту медонӣ, ки аҷдодамон Иброҳим писараши Исҳоқро дар болои қурбонгоҳ қурбонӣ карданӣ шуда буд. Магар на ба хотири ҳамин амалаш ӯ беайб ҳисобида шуд? ²² Мебинӣ, ки ӯ ҳам бовар карду ҳам амал кард ва имонаш бо амалаш пурра шуд. ²³ Ана ҳамин тавр, гуфтаҳои навиштаҷот, ки «Иброҳим ба Ҳудо бовар кард ва барои ҳамин Ҳудо ӯро беайб ҳисоб намуд»* иҷро гаштанд ва ӯ дӯсти Ҳудо номида шуд. ²⁴ Пас, ҳоло мебинед, ки инсон на фақат аз рӯйи имонаш, балки ҳамчунин, аз рӯйи амалаш беайб ҳисоб мешавад. ²⁵ Ба монанди ин ҳатто фоҳишае ба номи Роҳоб бо амалаш беайб ҳисоб шуд. Ӯ ба ҷосусони аз тарафи ҳалқи Ҳудо фиристо-дашуда паноҳ дода, баъд онҳоро аз роҳи дигар ба саломатӣ равона карда буд.

²⁶ Ҳулоса, ҳамон тавре ки бадан бе рӯҳ мемирад, имон низ бе амал мемирад.

* 2:23 Ибтидо 15:6

Ром кардани забон

3 ¹Эй бародарону хоҳаронам, бигзор бисёре аз шумо харакати муаллими калом шуданро накунад, зеро худатон медонед, ки аз мо, муаллимон, дар вақти ҷавобдихӣ бисёртар пурсида хоҳад шуд. ²Аниқ, ки ҳама дар соҳаҳои гуногуни ҳаёт пешпо меҳӯранд, аммо касе, ки дар сухан ҳеч хато намекунад, шахси комил аст ва тамоми баданашро ҳам идора карда метавонад. ³Масалан, мо барои ром кардани аспҳо ба даҳонашон лаҷом мезанем ва он вакт тамоми баданашонро ба ҳар ҷо ки хоҳем, гардонда метавонем. ⁴Ё мисоли дигар киштиро гирем. Ҳарчанд он калон буда, бо вазидани шамоли шадид ҳаракат кунад ҳам, аммо роҳбари киштий онро ба ҳар тарафе, ки хоҳад, бо як ҷарҳи хурди суккон мегардонад.

⁵ Забон низ айнан монанди ҳамин аст. Он як узви хурди бадан аст, аммо чӣ лофи зиёд мезанад. Ана як ҷангали бузург ҳам бо як лаҳҷаи хурди оташ дармегирад. ⁶Ҳамчунон, забон низ оташест, ки аз дӯзах дармегирад. Он як ҷаҳон бадӣ дар байни узвҳоямон мебошад, ки тамоми баданамонро ҳаром мекунад ва тамоми вучудамонро ба оташ гирифтор менамояд.

⁷ Инсон ҳар гуна ҳайвоноту парандаҳо ва ҳазандахову ҷонварони обиро ром кардааст ва ром мекунад, ⁸лекин забони худро ҳеч яке ром карда наметавонад. Забон як бадии идора-нашаванда ва пур аз заҳри марговар аст. ⁹Бо он мо Ҳудованд ва Падари Осмониамонро шукрғузорӣ мекунему, ҳамчунон, бо он одамонро лаънат мегӯем. Ҳол он ки инсон ба монанди Ҳудо оғарида шудааст. ¹⁰Пас, аз як забон ҳам шукрғузорӣ ва ҳам лаънат мебарояд. Бародарону хоҳаронам, ин хел набояд бошад. ¹¹Магар аз як ҷашма оби ширину оби шӯр ҷорӣ шуда метавонад?! ¹²Ё магар дарахти анҷир меваи зайдун ва ё токи ангур меваи анҷир бор меоварад?! Аз ҷашмаи оби шӯр низ оби ширин ҷорӣ шуда наметавонад.

Ду намуди ҳикмат

¹³Агар касе аз байни шумо хирадманд ва бофаҳм бошад, бигзор инро бо зиндагии хуб ва амалхое, ки бо хоксории хираду ҳикмат анчом дода мешаванд, нишон дихад. ¹⁴Аммо агар дар дилҳои шумо кинаву ҳасад ва худпарастӣ вучуд дошта бошад, худситой накунед, ки таърифатон бар зидди ростӣ аст. ¹⁵Ин гуна ҳикмат аз ҷониби Худо нест, балки ҳикмати заминӣ, дунявӣ, яъне шайтонӣ мебошад. ¹⁶Зоро ҳар вакте ки дар байни шумо кинаву ҳасад ва худпарастӣ ҳаст, дар ҳамон ҷо бетартибӣ ва ҳар гуна фисқу фасод мебошад.

¹⁷Аммо ҳикмате, ки аз ҷониби Худо меояд, пеш аз ҳама пок аст ва баъд сулҳпарвар, нармдил, равшанфир, пур аз раҳму шафқат ва самараҳои нек, самимӣ ва бе рӯйбинӣ мебошад. ¹⁸Шахсони сулҳпарвар тухми сулҳро мекоранд ва ҳосилашро, ки росткорӣ аст, ба даст меоваранд.

Итоат ба Худо

4 ¹Ҳамаи баҳсҳову ҷангҳои шумо аз сабаби чӣ аст? Магар дар ҳамон орзу ва ҳавасҳоятон нест, ки дар вучудатон ҷанг мекунанд? ²Шумо ҷизеро саҳт меҳоҳед, аммо ба даст намеоред ва барои ҳамин одамкушӣ мекунед. Шумо ҳамчунон, ҷизеро саҳт ҳавас мекунед, аммо боз ҳам ба мақсадатон намерасед, бинобар ин гирифтори ҷангу мочаро мешавед. Сабаби ба даст наовардани ҷизи дилҳоҳатон дар он аст, ки аз Худо ҳоҳиш намекунед. ³Вале ҳоҳиш кунед ҳам, ба даст намеоред, чунки бо нияти айшу ишрати худ талаб мекунед ва ин нияти но-дуруст аст.

⁴Эй мардуми бевафо, магар намедонед, ки дӯстӣ кардан бо ин ҷаҳон бо Худо душманиӣ карданро мефаҳмонад? Ҳар кӣ бо ин ҷаҳон дӯст шудан ҳоҳад, душмани Худо мешавад. ⁵Ё фикр мекунед, ки дар навиштаҷот бехуда гуфта шудааст: «Рӯҳи Худо-ванд, ки Худо дар дарунамон гузаштааст, саҳт рашк мекунад»? ⁶Ба мо бошад, Ӯ қуввати бештар аз пештараро ато мекунад,

то бар зидди ин ҳавасҳо истодагарӣ кунем. Барои ҳамин ҳам дар навиштачот гуфта шудааст: «Худо зидди ҳавобаландон аст, вале ба хоксорон файзу меҳрубонӣ мебахшад»*.

⁷ Пас, ба Худо пурра итоат кунеду ба шайтон зид бароед ва шайтон аз пешатон мегурезад. ⁸ Ба Худо наздик шавед ва ӯ низ ба шумо наздик мешавад. Шумо, эй гунаҳкорон, дастонатонро аз гуноҳ пок созеду шумо, эй дудилагон, дилҳоятонро тоза кунед. ⁹ Аз корҳоятон пушаймон шуда, нолаву гиря ва фифон бардоред. Ба чойи ханда нола кунед ва ба чойи шодӣ кардан ғамгин бошед. ¹⁰ Дар пеши Худованд сарҳои худро ҳам кунед ва ӯ шуморо сарбаланд мекунад.

¹¹ Эй дӯстон, якдигарро бадгӯйӣ накунед. Ҳар кӣ бар зидди имондоре сухан мегӯяд ё ӯро ҳукм мекунад, дар асл зидди шариати Худо сухан мегӯяд ва шариатро ҳукм мекунад. Агар шумо шариатро ҳукм мекарда бошед, пас дигар иҷроқунандаи он нестед, балки ҳукмкунанда ҳастед. ¹² Аммо ҳамиро донед, ки фақат як Шариатдиҳанда ва ӯ ҳам Ҳукмкунанда аст, ки қудрати начот додан ва нобуд карданро дорад. Лекин шумо қистед, ки якдигарро ҳукм мекунед?

Бадии лофзани

¹³ Гӯш андозед шумое, ки мегӯед: «Имрӯз ё фардо фалон шаҳр меравем, он чо як сол монда, савдо мекунему фоида ба даст меоварем». ¹⁴ Шумо аз кучо медонед, ки фардо чӣ рӯй медиҳад? Охир умри шумо мисли буғ аст, ки барои як лаҳзаи қӯтоҳ пайдо мешаваду бъяд нопадид мегардад. ¹⁵ Пас, шумо бояд чунин бигӯед: «Хости Худованд бошад, зинда мемонему фалон корро мекунем». ¹⁶ Дар акси хол суханони шумо лофзани аз корҳои ҳуд мешавад ва чунин болиданҳо бадӣ аст.

¹⁷ Пас ҳар кӣ чӣ будани кори некро дониста, онро иҷро на-менамояд, гуноҳ мекунад.

* ^{4:6} Масалҳо 3:34

Огохӣ ба сарватмандон

5 ¹Ҳоло шумо, эй сарватмандон, гӯш андозед! Шумо бояд гиряву нола кунед, чунки бало ба шумо наздик шуда истодааст. ²Сарвати шумо пӯсидаасту либосатонро куя задааст. ³Тиллову нукраатон занг задааст. Худи ҳамин занг бар зидди шумо шаҳодат дода, баданатонро мисли оташ дармегиронад. Шумо бошед, дар ин рӯзҳои охир сарват чамъ кардаед.

⁴ Бинед, шумо ба мардикороне, ки ҳосили заминҳоятонро чамъ овардаанд, бояд музди меҳнаташонро медодед, вали ғоратгарона онро надодед. Ҳоло ҳамин музди меҳнати онҳо бар зидди шумо нолаю фарёд мекунад ва ин фарёди ҳосилчамъкунандагон то ба гӯши Худованди пуркудрат расидааст. ⁵Ана шумо умри худро дар ин дунё бо кайфу сафо ва айшу ишрат гузаронда, худро мисли чонвароне, ки барои куштан парвариш мешаванд, барои рӯзи ҷавобдихӣ парвариш кардаед. ⁶Одами бегуноҳро, ки ба шумо зиддият нишон намедод, ҳукм карда, ба қатл расондаед.

Сабру тоқат дар вакти азобҳо

⁷ Бинобар ин, эй бародарону хоҳарон, чунон ки дехқон бо сабру тоқат интизори борони баҳору тирамоҳ мешавад, то ки киштзори ғаллаи гаронбаҳояш ҳосил дихад, шумо низ то омадани Худованд сабру тоқат кунед. ⁸Монанди ҳамин шумо низ бо сабру тоқат устувор истед, чунки вақти омадани Худованд наздик аст. ⁹Аз якдигар, бародарону хоҳарон, арзу шикоят нақунед, вагарна ҳукм мешавед, зеро Ҳукмкунанда дар остонаи дар истодааст.

¹⁰ Ҳӯш, бародарону хоҳарон, аз пайғамбароне, ки аз номи Худованд пайғом медоданд, ибрат бигиред, ки чӣ тавр онҳо дар вакти азобу шиканчаҳо сабру тоқат нишон медоданд. ¹¹ Шумо медонед, ки мо онҳоеро пурбаракат мешуморем, ки ба азобҳо тоб меоваранд. Тавре ки шумо шунидаед, чӣ гуна Айюб пайғамбар бо сабру тоқат аз азобҳо гузашт ва медонед,

ки Худованд дар охир барояш чӣ кор кард.* Худованд пур аз раҳму шафқат аст.

¹² Аз ҳама муҳимаш, бародарону хоҳаронам, хеч қасам нахӯред, на бо Худо, на бо замин ва на бо ҳеч чизи дигар. Бигзор «ҳа» гуфтани шумо «ҳа» бошад ва «не» гуфтанишон «не» бошад. Вагарна шумо хукм мешавед.

Дуои натиҷабаҳш

¹³ Агар касе аз байни шумо мушкилие дошта бошад, бояд дуо кунад. Агар хурсанд бошад, бояд сурудҳои ҳамду сано бихонад. ¹⁴ Агар касе бемор бошад, бояд роҳбарони ҷамоати имондоронро даъват кунад, то ки барояш дуо кунанду бо номи Худованд бар бемор равған моланд. ¹⁵ Он гоҳ дуои боимон беморро шифо мебахшад ва Худованд ўро аз бистари беморӣ мекезонад. Агар ў гуноҳ карда бошад, гуноҳаш баҳшида мешавад. ¹⁶ Бинобар ин дар пеши яқдигар ба гуноҳҳоятон икрор шавед ва барои яқдигар дуо кунед, то ки шифо ёбед. Дуои шахси дурусткор бокӯдрат ва натиҷабаҳш аст.

¹⁷ Илёс пайғамбар низ шахсе мисли мо буд, аммо вақте аз сидқи дил дуо кард, ки борон наборад, сеюним сол ба замин борон наборид. ¹⁸ Боз дуо кард, ки борон борад ва аз осмон борон бориду замин ҳосил дод.

¹⁹ Пас, эй бародарону хоҳаронам, бидонед, ки агар касе аз байни шумо аз роҳи ростӣ барояду дигаре ўро ба роҳ баргардонад, ²⁰ вай гунахкорро аз роҳи ҳато баргардонда, ўро аз марг начот медиҳад ва гуноҳҳои зиёдаш баҳшида мешаванд.

* 5:11 Китоби Айюб

НОМАИ ЯКУМИ ПЕТРУС

Пешгуфтор

Дар асри якум, пас аз марг ва зиндашавии Исои Масех, одамони зиёд ба Ӯ имон оварда, ба гурӯхи бузурге табдил ёфтанд. Онҳо таълимоти Устодашонро то ба шаҳру вилоятҳои дурдасти Осиёи Хурд (Туркияи хозира) пахн карданд. Дар он замон сокинони Осиёи Хурд хар хел динҳоро пайравӣ менамуданд ва худоёни гуногунро парастиш мекарданд. Бинобар ин таълимоту тарзи зиндагии масеҳиён ба қисми зиёди мардуми он сарзамин хайратовар ва бегона буд. Аз ин ҳолат баъзе хокимон, соҳибон ва ҳешу наздикон истифода бурда, мардумро бар зидди масеҳиён шӯр меандохтанд ва онҳоро таҳқири масхара намуда, паст мезаданд. Аммо онҳое, ки хушҳабари Исои Масехро шунида, ба Ӯ имон меоварданд, аз парастиши бутҳояшон даст мекашиданд ва ҳаёти нави масеҳиёнаро сар мекарданд.

Петрус, ки яке аз дувоздаҳ фиристодай Исо ва роҳбарони чамоати имондорони аввалин буд, ба ин имондорони ҷабрдида нома навиштааст. Ӯ дар номааш онҳоро рӯҳбаланд мекунад, то ин ки ба Устоди бузурги худ – Исо бо вучуди азобу душвориҳо вафодор бимонанд. Азбаски Исо азоб қашида, мурд ва зинда шуд, барои онҳо имконият пайдо шуд, ки ҳалки нави Ҳудо шаванд. Онҳо бояд нишон медоданд, ки дар ҳаёти ҳаррӯзаашон Исоро пайравӣ мекунанд. Аз ҳама муҳим он аст, ки дар ин нома Исои Масех чун намунаи шахси комил, бегуноҳ ва азоб-

кашида зикр ёфтааст ва масехиёне, ки дар азобанд, бояд аз Исо ибрат гиранд.

Номаи Петрус ба имондорони Осиёи Хурд

1 ¹Салом аз номи Петрус – фиристодай Исои Масех. Ман ин номаро ба интихобшудагони Худо, ки дар вилоятҳои Рум: Понтус, Фалотия, Каппадукия, Осиё ва Битуния ғарибу паро-кандаанд, менависам. ²Худо Падар шуморо аз қадим мувофики пешбинии Худ интихоб намудааст. Инчунин, Рӯхулқудс, яъне Рӯхи Худо шуморо аз чаҳон чудо карда, муқаддас намудааст, то ки ба Исои Масех итоат кунед ва ба воситай хуни Ӯ аз гуноҳҳоятон пок шавед. Бигзор дар ҳаётатон файзу меҳрубонӣ ва осоиштагии Худо зиёд гардад!

Умед барои ба даст овардани ҳаёти абадӣ

³Ҳамду сано ба Худо, ки Падари Худованди мо Исои Масех аст! Ӯ Исои Масехро аз марг зинда карда, бо меҳрубонии бузурги Худ ба мо таваллуди нав ва умеди ҳаётбаш додааст. ⁴Ин чизҳоро Худо ба мо чун меросе додааст, ки ҳаргиз намепӯсад, кухна ва ё вайрон намешавад. Ӯ ин меросро барои шумо дар осмон нигоҳ медорад. ⁵Худо бо қувваи Худ ва ба воситай имонатон шуморо барои начот нигоҳ медорад, то вакте ки начоти Ӯ дар замони охир ба ҳама ошкор шавад.

⁶Инро дониста шумо шоду хурсанд ҳастед, ҳатто агар аз санчишҳои гуногуни зиндагӣ каме азоб қашед. ⁷Ин санчишҳо ҳақикий будани имонатонро исбот мекунанд. Имони шумо ба тиллое монанд аст, ки ҳангоми аз оташ гузаштан тозатар мешавад. Вале имонатон аз тиллое, ки нобуд мешавад, гаронбаҳотар аст. Агар имонатон устувор монад, шумо дар рӯзи ошкор шудани Исои Масех сазовори таърифу эҳтиром мегардед. ⁸Гарчанде ки шумо Исоро надида будед, Ӯро дӯст медоред ва ҳоло ҳам Ӯро надида ба Ӯ имон доред. Аз ин шумо бениҳоят шоду хурсанд ҳастед, ⁹чунки ба мақсади имонатон, яъне ба начот ёфтани худ наздик шуда истодаед.

¹⁰ Ин ҳамон начоте буд, ки пайғамбарон чустучӯ карда, фахмидан меҳостанд, вақте ки дар бораи файзу меҳрубонии ояндаи Ҳудо, ки насиби шумо гардидааст, пешгӯйӣ мекарданд. ¹¹ Рӯҳи Масех пайғамбаронро илҳом баҳшида, ба воситай онҳо дар бораи азоби Ӯ ва шаъну шарафи баъдинааш пешгӯйӣ мекард. Бинобар ин онҳо замону ҳолати он воқеаҳоро фахмидан меҳостанд. ¹² Ба пайғамбарон аён шуд, ки онҳо на барои худ, балки барои шумо пешгӯйӣ мекарданд. Ҳоло бошад, ин хушхабарро Рӯҳулқудси аз осмон фиристодашуда ба воситай одамон ба шумо эълон намудааст. Ин хушхабар дар бораи Исои Масех чунон аҷоиб аст, ки ҳатто фариштагон онро фахмидан меҳоҳанд.

Даъват ба ҳаёти пок

¹³ Барои ҳамин ҳамеша ҳушёр ва ба ҳар амали нек тайёр бошед. Ба Ҳудои меҳрубон пурра умед бандед, ки Ӯ дар рӯзи омадани Исои Масех шуморо начот медиҳад. ¹⁴ Ҳамчун фарзандони итоаткори Ҳудо нагузоред, ки ҳоҳишу ҳавасҳои бад чун дар замонҳое, ки Ҳудоро намешиноҳтед, ҳаёти шуморо идора кунанд. ¹⁵ Баръакс, ба мисли Ҳудои Пок, ки шуморо даъват кардааст, шумо низ дар ҳама кору рафтаратон пок бошед! ¹⁶ Зеро Ҳудо дар навиштаҷот чунин фармудааст: «Пок бошед, чунки Ман пок ҳастам*».

¹⁷ Шумо Ҳудоро Падари худ меҳисобед ва медонед, ки Ӯ ҳамаро бо як ҷашм нигоҳ карда, мувоғики корашон доварӣ мекунад. Аз ин сабаб шумо бояд дар ин дунё ҳаёти ғарифонаи худро дар пеши Ҳудо бо тарсу эҳтиром гузаронед. ¹⁸ Зеро медонед, ки Ҳудо шуморо аз ҳаёти беҳудаву бемаъни, ки аз бобоҳоятон мондааст, бо нарҳи гарон ҳарид, озод кардааст. Ин нарҳ нукраву тиллои нобудшаванда нест, ¹⁹ балки хуни гаронбаҳои Масех аст, ки ҳамчун барраи беайб ва бенуқсон қурбон шуда буд. ²⁰ Ҳудо пеш аз оғариниши дунё Масехро Начотдиҳандай шумо

* ^{1:16} Ибодат 11:44-45; 19:2

интихоб карда буд ва Ӯро дар ин солҳои охир барои шумо ошкор кардааст.²¹ Охир, шумо ба воситай Масех ба Худо имон овардед ва ба Ӯ умед мебандед, чунки Худо Масехро аз марг зинда карда, Ӯро соҳиби шаъну шараф гардондааст.

²² Акнун шумо ба ҳақиқате, ки хушхабар ошкор мекунад, итоат карда, аз гуноҳҳоятон пок шудед. Барои ҳамин шумо бояд ба ҳамдигар чун бародару хоҳар муҳаббати самимӣ изҳор намоед. Якдигарро аз дилу ҷон дӯст доред!²³ Зоро шумо на аз тухми одӣ ба дунё омадаед, балки ба воситай тухми ҳаёти абадӣ аз нав таваллуд шудаед. Ҳаёти нави шумо то абад давом меёбад, чунки аз қаломи Худо, ки зиндаву абадӣ аст, ба вучуд омадааст.²⁴ Чунон ки дар навиштаҷот гуфта шудааст:

«Одамизод мисли алаф асту зебоиаш чун гули сахрост.

Алаф хушку гул пажмурда мешавад,

²⁵ вали қаломи Худованд то абад боқӣ мемонад!»*

Ин қалом ҳамон хушхабарест, ки ба шумо эълон шудааст.

2 ¹ Бинобар ин аз ҳар гуна бадӣ, дурӯғ, дурӯяғӣ, ҳасад ва тухмат даст қашед! ² Мисли тифли навзод ташни шири тозаи рӯҳонӣ бошед, то ки бо ёрии он шумо рӯҳан қалон шуда, соҳиби начот шавед. ³ Зоро шумо меҳрубонии Худовандро дидা фаҳмидаед.**

Сангҳои зинда барои хонаи Худо

⁴ Ба назди Масех оед, ки Санги зинда аст. Ӯро одамон рад карданд, лекин Худо Ӯро интихоб кардааст ва гаронбаҳо меҳисобад. ⁵ Шумо низ ҳамчун сангҳои зинда ҳастед, ки Худо аз онҳо хонаи рӯҳонии Худро месозад. Шумо дар он хонаи Худо коҳинони муқаддас шуда, ба воситай Исои Масех ба Худо қурбонии рӯҳонӣ мекунед, ки ба Ӯ писанд аст. ⁶ Зоро дар навиштаҷот чунин омадааст:

* 1:25 Ишаъё 40:6-8

** 2:3 Забур 33:9

«Инак, Ман дар күхи Сион санги асос мегузорам,
ки интихобшудаву гаронбаҳо аст.

Ҳар кӣ ба Ӯ имон оварад, хеч гоҳ шарманда
намешавад!»*

⁷Дар ҳақиқат, барои шумо, ки имон овардед, ин Санг гаронбаҳо
аст, лекин барои онҳое, ки имон наоварданд,

«Он санге, ки бинокорон нодаркор хисоб карда, як сӯ
партофтанд,

санги асосии таҳкурсии бино гардид».^{**}

⁸Ҳамчунин,

«Ӯ сангест, ки бар он пешпо меҳӯранд,
ва кӯхпораест, ки аз сабаби он меафтанд».^{***}

ОНҲО ПЕШПО ХӮРДА МЕАФТАНД, ЧУНКИ БА КАЛОМИ ҲУДО ИТОАТ
НАМЕКУНАНД. Ана ҳамин аст насиби онҳо.

⁹Аммо шумо насли интихобшуда, коҳинони Подшоҳи Осмонӣ,
қавми Ҳудо ва ҳалқе ҳастед, ки Ҳудо барои Ҳуд чудо кардааст.
Ҳудо шуморо аз торикий ба нури аҷоиби Ҳуд даъват кардааст,
то ки шумо корҳои бузургашро ба дигарон нақл кунед.

¹⁰ Замоне шумо ҳалқи Ҳудо набудед,
вале акнун ҳалқи Ӯ шудед.

Пештар шумо аз меҳрубонии Ҳудо маҳрум будед,
лекин ҳоло меҳрубонии Ӯро ба даст овардаед!

Муносибати дуруст ба беимонон ва ҳукуматдорон

¹¹Азизон, аз шумо чун аз мусофири ғарибон талаб мекунам,
ки аз ҳавасҳои ҷисм дур шавед, чунки онҳо ҳамеша бар зидди
ҷони шумо мечанганд. ¹²Бигзор рафтори шумо дар байни беимо-
нон беайб ва бенуқсон бошад. Он гоҳ одамоне, ки ҳоло шуморо
шахсони бадрафтор гуфта, тухмат мекунанд, корҳои некатонро
дид, он рӯзе, ки Ҳудо меояд, ба Ӯ ҳамду сано меконанд.

* 2:6 Ишаъё 28:16

** 2:7 Забур 117:22

*** 2:8 Ишаъё 8:14

¹³ Ба хотири Худованд ба ҳар құдрату ҳукумати одамī итоат кунед, ҳоҳ ба подшоҳ, ки сарвари давлат аст, ¹⁴ ҳоҳ ба ҳокимоне, ки подшоҳ таъин кардааст. Зеро ҳокимон барои он таъин шудаанд, ки бадкоронро қазо диханд ва некӯкоронро таъриф кунанд. ¹⁵ Худо меҳоҳад, ки шумо бо корҳои некатон даҳони одамони нодонро, ки суханони беақлона мегӯянд, бубандед. ¹⁶ Шумо озод ҳастед, лекин озодии худро баҳона карда, корҳои бад накунед. Охир шумо ғуломони Худо ҳастед. ¹⁷ Ҳамаро иззату ҳурмат кунед ва имондорони дигарро дўст доред! Аз Худо битарсед, подшоҳро эҳтиром кунед!

¹⁸ Ғуломон бояд ба соҳибони худ бо эҳтиром итоат кунанд, ҳоҳ ҳубу нармдил бошанд, ҳоҳ баду сахтгир. ¹⁹ Зеро ба Худо писанд аст, вакте ки шумо барои корҳои нек азоб қашида, тоқат мекунед. ²⁰ Агар шуморо барои рафтори бад зананд, чӣ ҷойи таъриф?! Аммо агар корҳои нек карда, азоб қашеду тоқат кунед, пас сазовори таърифи Худо мешавед. ²¹ Охир Худо шуморо барои корҳои нек даъват намудааст. Азобҳое, ки Ҳуди Масех қашидааст, барои шумо намунаи ибрат шудааст, то ки шумо Ӯро пайравӣ кунед.

²² «Ӯ гуноҳе накард ва аз даҳонаш дурӯғе набаромад*».

²³ Вакте ки Исоро дашном медоданд, Ӯ дар ҷавоб бадгӯйӣ накард. Ҳангоми азоб қашиданаш дар ҷавоб қаsd гирифтан намехост, лекин Ҳудро ба Довари Росткор, яъне ба Худо месупурд. ²⁴ Масех гуноҳҳои моро ба Ҳуд гирифта, ба салиб мекӯб шуд, то ки мо ҳудро барои гуноҳҳо мурда ҳисобида, барои росткорӣ зиндагӣ кунем. Шумо бо заҳмҳои Ӯ шифо ёфтаед. ²⁵ Пеш шумо ҳамчун гӯсфандони гумроҳ будед, лекин ҳоло ба назди Ҷӯпону Нигаҳбони ҷонҳои худ баргаштед.

Насиҳат ба занон

З ¹⁻² Ҳамчунин, шумо, эй занон, ба шавҳарони худ итоат кунед. Он ғоҳ ҳатто шавҳароне, ки хушҳабарро рад мекунанд,

* 2:22 Ишаъё 53:9

рафтори хуб ва ҳаёти поку худотарсонаи шуморо дида, бе ягон сухан ба Худо имон меоранд.

³ Бигзор зебоии шумо на дар ороиши мӯй ва на дар зару зевар ва пӯшидани сарулибоси зебо бошад. ⁴ Шумо бояд дар ботин зебо бошед. Хоксорию оромии рӯхатон зебоии пажмурданашавандай шумост, ки дар назари Худо қиматбаҳо аст. ⁵ Дар замонҳои пеш занони худотарс ҳам худро ҳамин тарз оро медоданд. Онҳо ба Худо таваккал менамуданд ва барои ҳамин ба шавҳаронашон итоат мекарданд. ⁶ Масалан, Соро ба шавҳараш Иброҳим итоат мекард ва ўро хӯҷаин меномид. Агар шумо ҳам корҳои нек карда, ба тарсе роҳ надихед, духтарони Соро мешавед.

Насиҳат ба шавҳарон

⁷ Ҳамчунин шумо, эй шавҳарон, занҳои худро бояд иззату хурмат кунед. Зеро занон аз шумо сусттар бошанд ҳам, дар баробари шумо ҳаёти нави худододро мерос гирифтаанд. Ба-рои ҳамин дар зиндагии оилавиатон ҳолати онҳоро фахмида, ба онҳо муносибати дуруст кунед. Он гоҳ чизе ба дуоҳоятон халал намерасонад.

Насиҳат ба ҳамаи имондорон

⁸ Ҳулоса, бигзор дар байни шумо ҳамфирӣ ва дилсӯзӣ бошад ва нисбати якдигар меҳру муҳаббати бародарона дошта бошед ва хоксорона рафтор кунед. ⁹ Бар ивази бадӣ бадӣ накунед ва бар ивази дашном дашном надихед, балки ба онҳо дуои нек дихед. Зеро Худо шуморо даъват кардааст, ки баракати Ўро мерос гиред.

¹⁰ «Ҳар кӣ зиндагии хушбахту бобаракат ба сар бурдан
хоҳад,
забонашро аз бадгӯйӣ ва даҳонашро аз дурӯғ нигоҳ
дорад.

¹¹ Аз бадӣ даст кашида, некӣ кунад
ва сулҳҷӯйӣ намуда, талабгори он бошад.

- ¹² Зеро чашмони Худованд некӯкоронро мебинад ва гӯшҳояш дуоҳои онҳоро мешунавад, аммо Ӯ зидди бадкорон аст».*

Даъват ба корҳои нек

¹³ Агар шумо ғайратмандона некӣ кунед, пас кӣ ба шумо бадӣ мекунад? ¹⁴ Аммо аз кори некатон азоб кашед ҳам, шумо хушбаҳт ҳастед! Аз воҳимаи ситамгарони худ натарсед ва ҳавотир нашавед!**

¹⁵ Ба ҷойи ин Масехро ҳамчун Худованди ҳаёти худ бо ҷону дил ҳурмату эҳтиром кунед. Агар касе аз шумо дар бораи умде, ки доред, савол пурсад, ҳама вақт барои ҷавоб додан тайёр бошед. ¹⁶ Вале бо эҳтирому хоксорӣ ҷавоб диҳеду вичдонатонро пок нигоҳ доред. Ҳамин тавр, онҳое, ки бо вучуди дидани рафтори некатон шуморо ҳамчун пайравони Масех тухмату ҳақорат мекунанд, аз гапҳои худ шарманда ҳоҳанд шуд. ¹⁷ Агар хости Худо бошад, беҳтар аст, ки на барои корҳои бад, балки барои корҳои нек азоб кашед. ¹⁸ Зеро Худи Масехи бегуноҳ барои гуноҳҳои бадкорон, яъне мо, як бор барои ҳамеша азоб қашидааст, то ки ба мо роҳро ба назди Худо күшояд. Ӯ ҷисман мурд, вале Рӯҳи Худо Ӯро зинда кард. ¹⁹ Масех ба воситаи Рӯҳ ба назди рӯҳҳое, ки дар зиндан буданд, рафта, башорат дод. ²⁰ Онҳо дар замонҳои Нӯҳ ба Худо итоат накарда буданд. Ҳангоме ки Нӯҳ киштиро месоҳт, Худо босабронা интизор буд, ки онҳо тавба қунанд. Аммо дар киштӣ аз оби тӯғон танҳо ҳашт нафар начот ёфт. ²¹ Ин ҳикоя тасвири таъмид, яъне рамзи шустани гуноҳҳо дар об аст, ки шуморо ба воситаи қувваи зиндашавии Исои Масех начот медиҳад. Ба ҷо овардани таъмид шустани чирки бадан нест, балки ба воситаи он шумо ваъда медиҳед, ки вичдони худро пок нигоҳ медоред. ²² Масех ба осмон баромада, аз дасти

* 3:12 Забур 33:13-17

** 3:14 Ишаъё 8:12

рости Худо нишаст ва ҳамаи фариштагону қувваҳои неку бади рӯҳонӣ зердасти Ӯ шуданд.

Зиндагӣ барои Ҳудованд

4 ¹Азбаски Масех чисман азоб кашид, шумо низ барои аз сар гузаронидани азобҳо тайёр бошед. Зоро касе, ки чисман азоб мекашад, дигар гирифтори гуноҳ намешавад ²ва зиндагии боқимондаашро на аз рӯйи ҳавасҳои чисм, балки мувофиқи хости Худо мегузаронад. ³Дар гузашта шумо ҳамчун беимонон зиндагӣ мекардед ва дар бадаҳлоқию ҳавасҳои бад, мастию пурхӯрӣ, айшу ишрат ва бутпарастии шармовар ғарқ шуда, вақти зиёдро ҳайф кардед. ⁴Азбаски шумо ҳамроҳи беимонон дар бадкорию бадаҳлоқӣ дигар иштирок намекунед, онҳо ба ҳайрат афтода, шуморо дашном медиҳанд. ⁵Онҳо дар пешӣ Доваре, ки ба зудӣ мурдагону зиндагонро доварӣ мекунад, ҷавоб ҳоҳанд дод. ⁶Ба ҳамин сабаб ба имондорони гузашта ҳам ҳушҳабар эълон шуд, то ки мисли дигар одамон чисман ҳукм шуда бимиранд, vale Ҷӯҳан бо Ҳудо зиндагӣ кунанд.

⁷Охири ҳама чиз наздик аст. Барои ҳамин ақлатонро солим ва ҳушӯр нигоҳ доред, то ки беҳтар дуо карда тавонед. ⁸Пеш аз ҳама яқдигарро аз сидки дил дӯст доред, ҷунки муҳаббат гуноҳҳои зиёдро мебахшад. ⁹Яқдигарро бе ягон шикоят меҳмондорӣ кунед. ¹⁰Ҳар яки шумо аз Худо атои маҳсус гирифтаед, барои ҳамин аз атоҳои гуногуни Худо оқилона истифода бурда, ба яқдигар хизмат кунед. ¹¹Агар касе атои суханронӣ дошта бошад, бигзор тавре сухан гӯяд, ки Худи Худо ба воситай ӯ гуфта истода бошад. Касе ки хизмат мекунад, бигзор бо қуввае, ки Худо медиҳад, хизмат кунад. Бигзор ҳама чиз ба воситай Исои Масех барои ҳамду санои Худо хизмат кунад. Тамоми қудрату шаъну шараф то абад аз они Ӯ бод! Омин.

Азоби имондорон

¹² Азизон, холо ки аз санчишҳои вазнин мегузаред, ҳайрон нашавед, ҷунки ин ягон ҳодисаи ғайриодӣ нест. ¹³ Балки шодӣ

кунед, ки мисли Масеҳ азоб мекашед, он гох дар рӯзи бозгашташ, вақте ки бузургии Ӯ ба ҳама ошкор мешавад, шоду хурсанд мешавед.¹⁴ Агар шуморо барои пайравӣ кардан ба Масеҳ дашном диҳанд, хушбахт бошед, чунки Рӯхи Худо бо тамоми бузургиаш дар шумо сокин аст.¹⁵ Ҳеч яки шумо набояд ба хотири одамкушӣ, дуздӣ, ҷинояткорӣ ё хабаркашӣ азоб кашад.¹⁶ Аммо, агар барои масеҳӣ ном доштанатон азоб кашед, шарм накунед, балки Худоро ситоиш намоед, ки соҳиби чунин ном ҳастед.¹⁷ Зеро вақти доварии Худо расидааст ва Ӯ довариашро аз ҳалки Худ сар мекунад. Агар доварӣ аз мо сар шавад, пас оқибати онҳое, ки ба хушхабари Худо итоат накардаанд, чӣ хел мешавад?¹⁸ Дар навиштаот чунин омадааст:

«Агар росткор базӯр начот ёбад,
пас оқибати нопоку бадкорон чӣ хел мешавад?*»

¹⁹ Барои ҳамин онҳое, ки аз рӯйи хости Худо азоб мекашанд, бояд ҳаёти худро бо умед ба дasti Офаридгори вафодор супоранд ва некӣ карданро давом диҳанд.

Насиҳат ба роҳбарони ҷамоат

5 ¹Акнун ман ба роҳбарони ҷамоатҳои шумо муроҷиат мекунам. Азбаски ман ҳам мисли шумо роҳбар ҳастам ва шоҳиди азобҳои Масеҳам ва дар бузургии Ӯ, ки ба наздикий ошкор мешавад, иштирок мекунам, аз шумо илтимос менамоям:² рамаи Худоро, ки ба шумо супурда шудааст, ҷӯпонӣ кунед. Шумо бояд онҳоро на маҷбуран, балки бо ҷону дил нигоҳубин намоед, ҷунон ки ба Худо писанд аст. Ин корро на аз рӯйи манфиати худ, балки бо ғайрат ва аз таҳти дил кунед.³ Онҳоро Худо ба нигаҳбонии шумо супоридааст. Барои ҳамин бар онҳо ҳукмронӣ накунед, балки барояшон намуна бошед.⁴ Он гоҳ, вақте ки Ҷӯпони ҳамагон меояд, ба шумо точи шаъну шарафе медиҳад, ки ҳеч гоҳ пажмурда наҳоҳад шуд.

* 4:18 Масалҳо 11:31

Насихат ба имондорон

⁵Инчунин шумо – имондорони чавон, ба роҳбарони чамоати худ итоат кунед. Ҳама бояд ба яқдигар хоксорона хизмат кунанд, чунки

«Худо зидди ҳавобаландон аст,
вале ба хоксорон файзу меҳрубонӣ мебахшад*».

⁶Инак, ба қудрати бузурги Худо такя намуда, фурӯтан шавед ва Ӯ дар вакти муайян шуморо сарбаланд мекунад. ⁷Ҳамаи ғаму ташвишҳоятонро ба Худо супоред, чунки Ӯ ғамҳори шумост.

⁸Бедор ва ҳушёр бошед, чунки душмани шумо – шайтон, мисли шери ғуррон имондоронро шикор намуда, фурӯ бурдан меҳоҳад. ⁹Шумо бояд бо имони устувор ба ӯ мукобилат кунед, чунки медонед, ки дар тамоми ҷаҳон имондорони дигар низ мисли шумо азобу уқубат мекашанд. ¹⁰Вале Худо сарчашмаи ҳар гуна файзу меҳрубонист ва Ӯ шуморо ба воситаи имон ба Исои Масех даъват намудааст, ки дар бузургии абадии Ӯ иштирок кунед. Ӯ Худаш баъд аз азобҳои начандон зиёдатон шуморо барқарору устувор, пурзӯру мустаҳкам мегардонад. ¹¹Тамоми қудрат то абад аз они Ӯ бод! Омин.

Хотимаи нома ва фиристодани салом

¹²Ман ин номаи кӯтоҳро бо ёрии бародари вафодорам Сило навиштаам. Мақсадам ин буд, ки шуморо рӯҳбаланд кунам ва шаҳодат дихам, ки ин ҳама файзу меҳрубонии самимии Худост. Файзи Худоро маҳкам нигоҳ доред!

¹³Чамоати имондорони шаҳри Бобил, ки мисли шумо аз ҷониби Худо интихоб шудааст ва писари рӯҳониам – Маркүс ба шумо салом мерасонанд. ¹⁴Яқдигарро дӯстона бӯсида, салом гӯед. Ба ҳамаи шумо, ки дар ягонагӣ бо Масех ҳастед, сулҳу осоиштагӣ бод!

* 5:5 Масалҳо 3:34

НОМАИ ДУЮМИ ПЕТРУС

Пешгуфтор

Дар пешгуфтори номаи якуми Петрус шумо дар бораи чамоатҳои аввалини пайравони Исо дар Осиёи Хурд ва муносабати Петрус ба Исо ва пайравонаш хонда метавонед. Ин номаи дуюми Петрус бошад, ба ҳамаи имондорон навишта шудааст ва мақсадаш рӯҳбаланд кардану қувват додани имони онҳо ва аз хатарҳои ногаҳонӣ огоҳ намудан аст. Петрус имондоронро даъват мекунад, ки худотарсиро дар худ инкишоф диханд. Ўз инчунин, тасдиқ мекунад, ки тамоми нақлҳои аз фиристодагони Исо шунидаашон хақиқат аст, чунки худи Петрус бо Исо буд ва корхояшро дида буд. Инчунин, Петрус хонандагонашро аз пайдо шудани муаллимони дурӯғин огоҳ мекунад. Ўз Таврот ва Масалҳо мисолҳо меоварад, ки чӣ тавр одамону фариштагон аз Ҳудо рӯй гардонданд ва оқибат ҷазо дода шуданд. Агарчи бадиву расвой то ҳол дар ҷаҳон вучуд дорад, Ҳудо кудрат дорад, ки пайравони вафодори Исои Масехро аз бадӣ ҳалос кунад. Инчунин, Петрус хонандагонашро огоҳ мекунад, ки рӯзи доварии Ҳудованд наздик шуда истодааст ва онҳо бояд барои он тайёр бошанд ва осмону замини навро интизор шаванд.

Саломи Петрус

1 ¹Салом аз номи ман Шимъуни Петрус, ки хизматтор ва фиристодаи Исои Масех ҳастам! Шумо ба воситай росткории Исои Масех, ки Худо ва Начотдиҳандай мост, ба мисли мо имони пурарзишро қабул кардаед. ²Бигзор ба воситай шинохтани Худо ва Худованди мо Исо файзу меҳрубонӣ ва осоиштагии Худо дар зиндагиатон зиёд гардад!

Пешрафт кардан дар имон

³Худо бо қуввати илоҳияш ҳар чизи барои ҳаёт ва худотарсиамон лозимро ба мо додааст. Ҳамаи ин чизҳоро ба воситай шинохтани Ӯ гирифтаем. Худо моро бо бузургию некиаш ба наздаш даъват кардааст. ⁴Ҳамин тавр Ӯ ба мо ваъдаҳои бузургу қиматбаҳо додааст, то ки ба воситай онҳо аз ҳавасҳои ҷисмонии заминӣ, ки ба нобудшавӣ меоранд, гурехта, шумо шарики табиати илоҳии Худо гардед. ⁵Барои ҳамин бисёр қӯшиш кунед, ки имони худро бо некӯкорӣ, некӯкориро бо дониш, ⁶донишро бо худдорӣ, худдориро бо тоқат, тоқатро бо худотарсӣ, ⁷худотарсиро бо бародардӯстӣ ва бародардӯстиро бо муҳаббат пурра намоед. ⁸Агар чунин сифатҳо дошта бошед ва онҳоро дар худ инкишоф дихед, шинохтани Худованди мо Исои Масех ба шумо бемуваффакияту бесамар намешавад. ⁹Вале шахсе, ки чунин сифатҳо надорад, чун шахси қӯр ё хираҷашм аст ва фаромӯш кардааст, ки гуноҳҳои пештарааш пок шудаанд. ¹⁰Бинобар ин, бародарону ҳоҳарон, қӯшишу ғайрат кунед, ки мақоми худро ҳамчун одамони даъватшудаву интихобшуда устувор намоед. Агар чунин кунед, ҳеч вақт пешпо намехӯред. ¹¹Бо ҳамин роҳ Худо ба шумо ҳуқуқи пурра медиҳад, ки ба Подшоҳии абадии Худованд ва Начотдиҳандай мо Исои Масех бемалол дохил шавед.

Дикқат кардан ба навиштаҷот

¹²Аз ин рӯ ман ҳамеша ин чизҳоро ба шумо хотиррасон мекунам, ҳарчанд шумо онҳоро медонед ва дар ҳақиқате, ки

қабул кардед, устувор ҳастед.¹³ Вале, то даме ки зинда ҳастам, ба шумо хотиррасон кардан ин чизҳоро дуруст меҳисобам.¹⁴ Медонам, ки ба наздикӣ бояд ин дунёро тарк қунам, чи тавре ки Худованди мо Исои Масех ба ман маълум кардааст.¹⁵ Бинобар ин кӯшиш мекунам, ки баъд аз сари ман ҳам, шумо ҳамеша ин чизҳоро ба ёд оваред.¹⁶ Зеро вақте ки мо дар бораи қудрат ва баргаштани Худовандамон Исои Масех ба шумо гуфтем, суханамон ягон афсонай бофта набуд. Мо бо ҷашми ҳуд бузургии Ӯро дида будем.¹⁷ Ҳудо Падар Исоро бо шаъну шараф сарфароз намуд, вақте ки аз осмон бо тамоми бузургии Ҳуд чунин гуфт: «Ин Писари азизи Ман аст ва Ман аз Ӯ хушнудам*». ¹⁸ Вақте ки ҳамроҳи Ӯ дар болои кӯхи муқаддас будем, мо ин овози аз осмон омадаро бо ғӯши ҳуд шунидем.¹⁹ Илова бар ин суханони пайғамбарон пурра тасдиқ шудаанд ва мо ба он боварии комил дорем. Агар шумо ҳам ба суханони онҳо рӯй оваред, кори бисёр хуб мекунед. Зеро суханони онҳо мисли ҷароғест, ки дар ҷойи торик рӯшной медиҳад, то даме ки рӯз равшан шавад ва Масех чун Ситораи Субҳ дар дилҳоятон дурахшон гарداد.²⁰ Пеш аз ҳама, дар хотир дошта бошед, ки ягон пешгӯйӣ дар навиштаҷот аз фикри ҳуди пайғамбарон набаромадааст.²¹ Зеро ҳеч вақт одамон пешгӯйиро бо хости ҳуд накардаанд, балки бо таъсири Рӯхулқудс, яъне Рӯҳи Ҳудо онро аз номи Ҳудо эълон менамуданд.

Ҳатари муаллимони дурӯғин

2 ¹Аммо, чунон ки дар байни ҳалқи Истроил пайғамбарони дурӯғин буданд, дар байни шумо ҳам муаллимони дурӯғин пайдо мешаванд. Онҳо бо найранг таълимоти дурӯғеро ёд медиҳанд, ки имони одамонро вайрон мекунад. Онҳо ҳатто аз Ҳоким Исо, ки онҳоро бо нарҳи гарон ҳаридавааст, рӯй мегардонанд ва ҳамин тавр ба зудӣ ба сарашон бало меоранд. ² Бисёр одамон бадаҳлоқии ҷинсии муаллимони дурӯғинро пайравӣ

* 1:17 Матто 17:5

хоҳанд кард ва аз сабаби онҳо одамон роҳи ҳақиқатро бадгӯйӣ мекунанд.³ Ин муаллимони ҷашнгурусна барои қандани пули шумо дурӯғу афсонаҳои бофтари истифода мебаранд. Аммо ҳукми онҳо аллакай бароварда шудааст ва онҳоро ҳалокат интизор аст.

⁴ Зеро Ҳудо ҳатто ба фариштагоне, ки гуноҳ карда буданд, раҳм накард. Ӯ онҳоро дар торикӣ бо занҷир баста, то рӯзи қиёмат дар дӯзах нигоҳ медорад. ⁵ Ҳамчунин, Ҳудо дунёи қадимро раҳм накарда, тӯғони оламгир фиристод ва ҳамаи гуноҳкоронро нобуд кард. Ӯ факат пайғамбар Нӯҳро, ки роҳи росткории Ҳудоро эълон мекард ва ҳафт аъзои оилаашро начот дод. ⁶ Инчунин, Ҳудо шаҳрҳои Садӯм ва Амуроро ба ҳалокат маҳкум намуда, ба хокистар мубаддал кард, то ки ин барои гуноҳкорони оянда ибрату огоҳӣ шавад. ⁷ Аммо Ӯ Лутро, ки росткор буд ва аз рафтори бадаҳлоқонаи гуноҳкорон азоб мекашид, аз Садӯм ҳалос кард, ⁸ чунки дили тозаи Лути росткор ҳар рӯз аз дидану шунидани бадкориҳои атрофиён азобу уқубат мекашид. ⁹ Бинобар ин Ҳудованд медонад, ки чӣ тавр ҳудотарсонро аз санчишҳо ҳалос кунад ва чӣ хел гуноҳкоронро барои ҷазо дар рӯзи қиёмат нигоҳ дорад. ¹⁰ Ин, маҳсусан, ба онҳое даҳл дорад, ки аз рӯйи ҳавасҳои бади ҷисмониашон зиндагӣ мекунанд ва нисбат ба қудратмандон нафрят доранд. Чунин одамон дағалу бешарм буда, ҳатто аз бадгӯйӣ кардани қувваҳои осмонӣ наметарсанд. ¹¹ Ҳол он ки ҳатто фариштагон, ки дар мақом аз ин муаллимони дурӯғин бузургтару бақувваттаранд, дар пеши Ҳудованд онҳоро таҳқири айборд намекунанд.

¹² Ин муаллимон мисли ҳайвоноти вахшие, ки барои шикор ва кушта шудан оғарифа шудаанд, факат аз рӯйи ҳавасҳои бадашон зиндагӣ мекунанд. Онҳо ҷизеро, ки намефаҳманд, бадгӯйӣ мекунанд ва рӯзе мисли ҳамон ҳайвоноти беақл нобуд мешаванд. ¹³ Онҳо барои ҳар бадие, ки ба дигарон карданд, ҷазо хоҳанд гирифт. Ин одамон дар рӯзи равшан айшу ишрат намуда, бепарвоёна мегарданд ва шуморо фиреб дода, ҳаловат мебаранд. Инчунин, бо шумо дар сари як дастархон нишаста,

бо ҳузурашон шуморо расвою шарманда мекунанд. ¹⁴ Онҳо бо ҳар зане, ки чашмашон афтад, дар дилашон зино мекунанд ва аз гунох хеч сер намешаванд. Одамони сустимонро бо фиреб ба доми худ мекашанд ва дилашон ба ҳирсу чашмгуруснагӣ одат кардааст. Онҳо дар зери лаънати Парвардигор зиндагӣ мекунанд. ¹⁵ Ин муаллимони дурӯғин аз роҳи рост гашта, таълимоти Бильъоми писари Баӯрро пайравӣ мекунанд, ки пули бо роҳи ҳаром ба даст омадаро дӯст медошт. ¹⁶ Аммо гунохи Бильъомро хари безабонаш ошкор намуд. Ҳар забон баровард ва чун одам сухан гуфта, пайғамбарро аз девонагиаш гардонд.

¹⁷ Ин одамон мисли чашмаҳои хушкшуда ва абрҳое ҳастанд, ки аз вазиши бод пароканда мешаванд. Онҳоро ҷазо дар ҷойи тип-торик интизор аст! ¹⁸ Онҳо суханони дабдабанок ва хушку ҳолӣ гуфта одамонеро, ки ба наздиқӣ аз ҳаёти ҳатокорона озод шудаанд, ба доми ҳавасҳои бади ҷисмонӣ ва бадаҳлоқӣ мекашанд. ¹⁹ Онҳо озодиро ваъда медиҳанд, дар ҳоле ки ҳудашон ғуломи бадаҳлоқӣ ҳастанд, чунки одам ғуломи он ҷизест, ки ӯро мағлуб кардааст. ²⁰ Зоро, агар онҳо ба хотири шинохтани Ҳудованд ва Начотдиҳандамон Исои Масех аз расвоии ин ҷаҳон ҳалос шуда, баъд боз дар он расвойӣ ғӯтида, мағлуб шуда бошанд, пас ҳолати ҳозираашон аз пештара бадтар аст! ²¹ Беҳтараш ки онҳо роҳи росткориро ҳаргиз намешинохтанд, ба ҷойи ин ки онро шинохта, аз фармони зиндагии пок доштан рӯй тобанд. ²² Тарзи ҳаёти ин муаллимони дурӯғинро ҷунин зарбулмасалҳо хуб ифода мекунанд: «Саг ҳӯроки қайкардаашро баргашта меҳӯрад»* ва «Хуки шусташуда боз дар лойқа ғел мезанад».

Рӯзи бозгашти Ҳудованд

З ¹Азизон, ин аллакай номаи дуюм аст, ки ман ба шумо ме-нависам. Дар ин номаҳоям қӯшиш намудам, ки ба воситаи хотиррасон кардан дар ботини шумо фикрронии дурустро

* 2:22 Масалҳо 26:11

бедор намоям. ²Ман меҳоҳам, ки шумо суханони пайғамбарони муқаддасро, ки дар замонҳои пеш гуфтаанд ва фармонҳоеро, ки Худованд ва Начотдиҳандаи мо ба воситай фиристодагон ба шумо додааст, дар хотир дошта бошед.

³Пеш аз ҳама, шумо бояд донед, ки дар замонҳои охир шахсоне пайдо мешаванд, ки аз рӯйи ҳавасҳои бади ҷисмониашон зиндагӣ карда, ҳақиқатро масҳара мекунанд. ⁴Онҳо ҷунин ҳоҳанд гуфт: «Кучост ваъдаи омадани Исо? Охир, бобоҳоямон аллакай гузаштанд, вале ҳама чизе, ки дар дунё аз замони оғариниш буд, тағиیر наёфтааст!» ⁵Ҷунин одамон фаромӯш кардаанд, ки осмону замин бо сухани Худо оғарида шуда буданд. Ӯ заминро аз об ҷудо кард ва ба воситай об онро нигоҳ медорад. ⁶Инҷунин, Худо дар замонҳои қадим ҷаҳонро бо обхезии бузург несту нобуд кард. ⁷Вале замину осмони ҳозира бо ҳамон сухани Худо барои оташ нигоҳ дошта мешаванд. Онҳоро Худо барои рӯзи қиёмат ва ҳалокати одамони бадкор нигоҳ дошта истодааст.

⁸Азизон, шумо бояд як ҷизро дар хотир дошта бошед, ки барои Худованд байни як рӯз ва ҳазор сол фарқе нест. ⁹Худованд дар иҷрои ваъдааш дер намекунад, ҳол он ки баъзеҳо фикр мекунанд, ки Ӯ дер карда истодааст. Ӯ пурсабона интизор аст, ки ҳама тавба кунанд, ҷунки намехоҳад касе нобуд шавад.

¹⁰Рӯзи бозгашти Худованд бошад, мисли дузд ногаҳон меояд. Он гоҳ осмон бо гулдуруроси баланд нест мешавад ва сайёраву ситораҳо дар оташ нобуд мегарданд. Инҷунин, замин ва ҳар ҷизе, ки дар рӯйи он аст, сӯхта нест мешавад. ¹¹Пас, агар ҳама ҷиз ин тавр нобуд шавад, ҳаёти шумо бояд хеле пок бошад ва дар ҳудотарсӣ гузарад, ¹²дар ҳоле ки шумо омадани рӯзи Худоро интизор ҳастед ва меҳоҳед, ки он зудтар бирасад. Дар ҳамон рӯз Худо осмонро сӯзонида, сайёраву ситораҳоро дар оташ несту нобуд мекунад. ¹³Вале мо аз рӯйи ваъдаи Худо осмону замини навро интизор ҳастем, ки дар он ҷо росткории Худо истиқомат мекунад.

¹⁴ Барои ҳамин, азизон, ҳангоме ки мунтазири Ӯ ҳастед, кӯшиш кунед, ки дар назари Худо зиндагии оромона ва беайбу бенуқсон дошта бошед. ¹⁵ Инчунин, сабру токати Худовандамонро имконияти начот ёфтани ҳисобед, чунончи, бародари азизамон Павлус ҳам дар ин бора аз рӯйи ҳикмати худододаш ба шумо навишта буд. ¹⁶ Ӯ дар бораи ин чизҳо дар ҳамаи но маҳояш менависад. Дар номаҳои ӯ баъзе чизҳои душворфаҳм ҳаст, ки одамони нодон ва ноустувор нодуруст мефаҳмонанд. Онҳо дигар қисмҳои навиштаҷотро ҳам ғалат маънидод ме кунанд ва бо ин корашон худро ба ҳалокат дучор менамоянд.

Суханони хотимавии Петрус

¹⁷ Дӯсто ни азиз, барои ҳамин инро пешакӣ дониста, хушёр бошед, то ки гуноҳкорон шуморо фиреб надиханд ва аз по наафтед. ¹⁸ Шумо бояд дар шинохтани Худованд ва Начотдиҳандаамон Исои Масех ва файзу меҳрубонии Ӯ калон шавед. Аз ҳоло то абад тамоми шаъну шараф аз они Ӯ бод! Омин!

НОМАИ ЯКУМИ ЮҲАННО

Пешгуфтор

Муаллифи мактуб худро муаррифӣ накардааст. Вале аз услугуб ва мавзӯи мактуб таҳмин шудааст, ки муаллифи он ҳамон Юҳаннои шогирди Исои Масеҳ аст, ки Хушхабари Юҳанноро навиштааст. Ин мактубро Юҳанно дар синни пиронсолагӣ навиштааст ва бинобар ин ба имондорон падарворона «фарзандонам» ва «азизонам» гуфта муроциат мекунад. Юҳанно Исои Масеҳро Калом, яъне сухану пайғоми Худо номида, дар бораи муҳаббати Ӯ хотиррасон мекунад. Аз хонандагон низ хоҳиш мекунад, ки бо яқдигар бо муҳаббат рафтор кунанд, чунки Худо муҳаббат аст ва агар Ӯ дар дохили имондорон бошад, пас дар дили имондорон чой ба нафрат набояд бошад. Муаллиф инчунин, хонандагонашро аз шахсони зидди Масеҳ, ки душмани Масеҳ номида шудаанд, огоҳ менамояд. Онҳо шояд худро имондор вонамуд месозанд, vale аз тарзи зиндагиашон дида мешавад, ки Рӯҳи Худоро надоранд. Хондани ин мактуб ба имондорон муҳаббати бепоёни Худоро хотиррасон мекунад ва ба дӯст доштани бародарон ва хоҳарони дигари имондор рӯҳбаланд месозад.

Шаҳодат дар бораи Каломи ҳаёт

1 ¹Мо ба шумо дар бораи Каломи ҳаёт эълон мекунем, ки Ӯ аз ибтидо буд. Мо Ӯро шунидему бо чашмони худ дидем, инчунин, ба Ӯ нигоҳ кардему ба Ӯ даст расондем. ²Ин ҳаёт намоён шуд. Мо Ӯро дидем ва ба шумо дар борааш шаҳодат медиҳем. Мо дар бораи ин ҳаёти абадӣ ҳабар медиҳем, ки Ӯ бо Падари Осмонӣ буд ва ба мо намоён шуд. ³Мо ба шумо дидаву шунидаамонро эълон мекунем, то шумо низ шарики муносибатҳои мо шавед, ки ин муносибат аслан бо Падари Осмонӣ ва Писари Ӯ, Исои Масеҳ аст. ⁴Ин суханонро барои он менависем, ки шодии мо пурра гардад.

Бо роҳи равшаний рафтан

⁵Ана ин пайғом, ки мо аз Масеҳ шунидем ва ба шумо эълон мекунем: «Худо нур аст ва дар Ӯ ҳеч торикие вучуд надорад». ⁶Пас агар гӯем, ки бо Худо муносибат дорем, аммо бо роҳи торикий равем, он гоҳ мо дурӯғгӯй ҳастем ва дар ростӣ зиндагӣ намекунем. ⁷Аммо агар мо дар равшаний роҳ равем, ҳамон тавре ки Худо дар равшаний аст, пас бо яқдигар муносибат дорем ва он гоҳ хуни Писари Ӯ, Исо моро аз ҳар гуноҳ пок мекунад. ⁸Лекин агар гӯем, ки мо гуноҳкор неstem, худро фиреб медиҳем ва нишон медиҳем, ки дар вучудамон ростӣ нест. ⁹Вале агар ба гуноҳҳои худ иқрор шавем, он гоҳ Худо, ки бовафо ва одил аст, гуноҳҳои моро мебахшад ва аз ҳар нодурустӣ моро пок месозад. ¹⁰Агар гӯем, ки ҳеч гуноҳ накардаем, Худоро дурӯғгӯй мекунем ва нишон медиҳем, ки каломи Ӯ дар мо нест.

2 ¹⁻²Эй фарзандони азизам, ин суханонро ман барои он ба шумо менависам, то ки гуноҳ накунед. Вале вақте касе гуноҳ кунад, мо Исои Масеҳи беайбро дорем, ки холо дар пеши Падари Осмонӣ моро тарафдорӣ мекунад. Ӯ барои ором кардани ғазаби Худо ва бахшида шудани гуноҳҳои мо ва на факат барои гуноҳҳои мо, балки барои гуноҳҳои тамоми ҷаҳон ҷони Худро фидо кардааст.

³Агар мо ба фармонҳои Худо итоат кунем, он гоҳ мефаҳмем, ки Ӯро ба ростӣ шинохтаем. ⁴Ҳар касе, ки «ман Худоро шинохтаам» мегӯяду фармонҳои Ӯро ичро намекунад, дурӯғгӯй аст ва ростӣ дар вучудаш нест. ⁵Мо фақат ҳамон вақт Худоро ҳақиқатан дӯст медорем, ки фармонҳояшро ичро кунем. Он гоҳ медонем, ки аз они Худо ҳастем. ⁶Вақте касе мегӯяд, ки ӯ бо Худо аст, бояд ҳамон тавре амал кунад, ки Исо амал мекард.

⁷Азизонам, ман ба шумо фармони нав наменависам, балки фармони қадимаеро менависам, ки шумо аз аввал доштед. Фармони қадима ҳамон пайғомест, ки шумо шунидаед. ⁸Ба ҳар ҳол, ман ба шумо фармони навро менависам, ки ҳақиқат будани он дар Масех ва шумо намоён шудааст, чунки торикий аз байн рафта истодааст ва равшаний аслӣ аллакай медурраҳшад. ⁹Ҳар касе, ки «ман дар равшаний ҳастам» мегӯяду бародар ё хоҳареро бад мебинад, ҳанӯз дар торикий мебошад. ¹⁰Лекин ҳар касе, ки бародару хоҳарро дӯст медорад, дар равшаний зиндагӣ мекунад ва дар вай чизе нест, ки сабаби пешпо хӯрданаш шавад. ¹¹Аммо касе, ки ба як бародар ё хоҳаре нафрят дорад, дар торикист. Вай бо роҳи торикий равона асту роҳи мерафтаашро намедонад, чунки торикий ҷашмонашро қӯр сохтааст.

¹²Эй фарзандон, ман ба шумо менависам, чунки гуноҳҳои шумо аз барои Масех баҳшида шудаанд.

¹³Эй падарон, ман ба шумо менависам, чунки шумо Ҳамонеро, ки аз ибтидост, мешиносад.

Эй ҷавонон, ман ба шумо менависам, чунки шумо шайтонро мағлуб кардаед.

Эй фарзандон, ман ба шумо менависам, чунки шумо Падарро мешиносад.

¹⁴Эй падарон, ман ба шумо менависам, чунки шумо Ҳамонеро, ки аз ибтидо вучуд дорад, мешиносад.

Эй ҷавонон, ман ба шумо менависам, чунки шумо бокувват ҳастед ва қаломи Худо дар шумо ҳамеша натиҷабаҳш аст, инчунин шумо бар шайтон ғолиб баромадаед.

Ба дунё дил набастан

¹⁵ Ба ин дунё ва ба ҳар он чи, ки дар он аст, дил набандед. Касе, ки ба ин дунё дил мебандад, муҳаббати Ҳудо дар вай нест.

¹⁶ Чунки ҳар чизе, ки дар ин дунё ҳаст, яъне ҳавасҳои нафсонӣ, ҷашнгуруснагӣ ва бо молу мулк қалонгирӣ кардан, ҳамаи ин на аз ҷониби Падари Осмонӣ, балки аз ин дунё мебошад. ¹⁷ Ин дунё бо ҳавасҳояш гузарон аст, аммо онҳое, ки хости Ҳудоро иҷро мекунанд, то абад зинда мемонанд.

Огоҳӣ аз душмани Масех

¹⁸ Эй фарзандон, ин замони охир аст ва чӣ тавре ки шумо дар бораи омадани душмани Масех шунида будед, ҳоло ҷунин душманон зиёд баромадаанд. Аз ҳамин ҳам мефаҳмем, ки ин замони охир аст. ¹⁹ Гарчанде ки ин шаҳсон аз байни мо баромада бошанд ҳам, онҳо аъзои мо набуданд, ҷунки агар аъзои мо мебуданд, ҳамроҳи мо мемонданд. Вале вакте аз мо ҷудо шуданд, маълум қарданд, ки ҳеч якеашон аъзои мо набуданд.

²⁰ Бар шумо бошад, Масех Рӯҳи Ҳудоро рехтааст, бинобар ин ҳамаи шумо чӣ будани ростиро медонед. ²¹ Инак, ман ба шумо на барои он менависам, ки шумо ростиро намедонед, балки барои он менависам, ки шумо ростиро медонед ва ҳамчунон оғоҳ ҳастед, ки аз ростӣ ҳеч дурӯғ барнамеояд. ²² Дурӯғгӯй қист? Магар он касе нест, ки Таъиншудаи Ҳудо будани Ислом инкор мекунад? Ин дурӯғгӯй ҳамон душмани Масех аст, ки ҳам Падар ва ҳам Писарро рад мекунад. ²³ Ҳар кӣ Писарро рад кунад, бо Падар буда наметавонад ва ҳар кӣ Писарро қабул кунад, Падарро ҳам қабул мекунад. ²⁴ Бигзор пайғоми аз аввал шунидаатон дар шумо бимонад. Зоро агар пайғоми аз аввал шунидаатон дар дилҳои шумо монад, он гоҳ шумо дар муносабати Падару Писар мемонед. ²⁵ Ана ваъдаи Масех низ, ки ба мо додааст, ҳаёти абадӣ аст. ²⁶ Ҳамаи ин суханонро ман оид ба қасоне навиштаам, ки шуморо аз роҳ задани ҳастанд.

²⁷ Шумо бошед, Рӯҳеро доред, ки Ӯ ба шумо додааст ва ин Рӯҳ

дар шумо сокин мебошад, бинобар ин эхтиёч надоред, ки каси дигар шуморо ёд дихад. Худи ҳамин Рұх дар бораи ҳама чиз ёд медиҳад ва таълимоти Ү дурұғ нест, балки рост аст. Пас ҳамон тавре ки Ү шуморо таълим додааст, бо Масех монед.

Фарзандони Ҳудо

²⁸Холо бошад, фарзандони азизам, бо Масех муносибати худро давом дихед, то ки дар вакти баргаштан ва зохир шуданаш дар пеши Ү сари худро ҳамшуда ҳис нақунем, балки бочуръат бошем. ²⁹Мо медонем, ки Масех дурусткор аст. Бинобар ин медонем, ки ҳар кій корҳои дуруст мекунад, таваллуди нав аз Ҳудо гирифтааст.

3 ¹Бинед, ки Падар чй қадар моро дұст доштааст, ки мо фарзандони Ү номида мешавем ва ҳам фарзандони Ү ҳастем. Сабабе, ки чаҳон моро намесиносад, дар он аст, ки он Ҳудоро нашинохт. ²Азизон, мо холо фарзандони Ҳудо ҳастем ва ҳанұз намоён нашудааст, ки мо чй гуна мешавем. Лекин ҳаминро медонем, ки ҳангоми зохир шудани Масех мисли Ү хоҳем шуд, чунки Ӯро ҳамон тавре ки ҳаст, хоҳем дид. ³Инак, ҳар кій ба Ӯ умед мебандад, худро пок нигоҳ медорад, чуноне ки Масех пок аст.

⁴Хар кій дар гуноҳ зиндагй мекунад, қонуншикан аст. Аслан, худи гуноҳ беконунй аст. ⁵Шумо ҳам медонед, ки Масех барои аз байн бардоштани гуноххой мозохир шуд. Шумо, инчунин, медонед, ки Ӯ комилан бегуноҳ аст. ⁶Пас, ҳар кій дар Ӯ зиндагй мекунад, гуноҳ карданро давом намедиҳад. Ҳар кій гуноҳ карданро давом медиҳад, Масехро на дидааст ва на шинохтааст.

⁷Фарзандони азиз, нагузоред, ки касе шуморо гүмроҳ созад. Ҳамай онхое, ки кори дуруст мекунанд, дурусткор ҳастанд, айнан мисли Масех, ки дурусткор аст. ⁸Аммо ҳамоне, ки гуноҳ карданро давом медиҳад, аз шайтон аст, зеро шайтон аз ибтидо гуноҳ карда меояд. Сабаби зохир шудани Писари Ҳудо низ дар ҳамин буд, ки корҳои шайтонро нобуд созад. ⁹Ҳар касе, ки

Худо барояш таваллуди нав бахшидааст, гуноҳ карданро давом намедиҳад, зеро дар дохилаш табиати Худо мебошад. Инчунин вай наметавонад, ки зиндагии гуноҳкоронаро давом дихад, чунки таваллуди нав аз Худо гирифтааст.¹⁰ Кӣ фарзанди Худо ва кӣ фарзанди шайтон буданаш ин тавр маълум мегардад: ҳар кӣ кори ростро ичро намекунад ва ҳамчуунин, бародар ё ҳоҳари худро дӯст намедорад, фарзанди Худо намебошад.

¹¹ Зеро пайғоме, ки шумо аз аввал шунида будед, ин аст, ки мо бояд якдигарро дӯст дошта бошем.¹² Мисли Қоин набошем, ки зердасти шайтон буда, бародари худро кушт. Аз чӣ сабаб бародарашро кушт? Чунки корҳои ў баду корҳои бародараш дуруст буданд.¹³ Бинобар ин, эй бародарону ҳоҳаронам, агар одамони ҷаҳон аз шумо нафрат кунанд, ҳайрон нашавед.¹⁴ Азбаски бародарону ҳоҳарони худро дӯст медорем, мо медонем, ки аз марг ба ҳаёт гузаштем. Ҳар кӣ бародару ҳоҳари худро дӯст намедорад, ҳанӯз ҳам зери дasti марг аст.¹⁵ Ҳар кӣ бародару ҳоҳари худро бад мебинад, одамкуш аст. Шумо бошед, медонед, ки дар даруни ҳеч як одамкуш ҳаёти абадӣ нест.¹⁶ Ҷӣ будани муҳаббатро мо дар Исои Масех мебинем, ки ў ҷони Худро барои мо фидо кард. Мо низ бояд худро бародарону ҳоҳарони худ фидо кунем.¹⁷ Агар касе молу мулк дошта бошаду бинад, ки бародар ё ҳоҳараш муҳтоҷӣ дорад, вале нисбати ў сангдил монад, магар муҳаббати Худо дар дили вай ҳаст?¹⁸ Фарзандони азиз, биёд мо на бо забону сухан, балки дар амал ва ростӣ муҳаббатро нишон дихем.¹⁹⁻²⁰ Агар ҳамин тавр кунем, медонем, ки мо аз они ростӣ ҳастем ва агарчи вичдонамон моро азоб дихад ҳам, дар ҳузури Худо диламон ором мебошад, зеро Худо аз вичдони мо бузургтар аст ва аз ҳама чиз огоҳ мебошад.

²¹ Дӯстони азиз, агар вичдонамон моро азоб надиҳад, пас дар пеши Худо сарамонро бардошта меистем ва ²²азбаски ба фармонҳои ў итоат мекунем ва кори писандидаи ўро ичро менамоем, ҳар чи ҳоҳиш кунем, аз ў мегирэм.²³ Фармони ў ин аст, ки ба Писараш Исои Масех бовар кунем ва аз рӯйи фармони

Ў якдигарро дўст дошта бошем.²⁴ Касоне, ки ба ин фармон итоат мекунанд, дар Ў зиндагӣ мекунанд ва Ў дар дохили онҳо зиндагӣ мекунад. Аз кучо мо мефаҳмем, ки Ў дар дохили мо зиндагӣ мекунад? Аз Рӯҳи Худо мефаҳмем, ки Ў ба мо додааст.

Санҷидани рӯҳҳо

4 ¹Эй азизон, ба ҳар касе, ки «ман Рӯҳи Худоро дорам» мегӯяд, бовар накунед. Онҳоро санҷед, ки оё ростӣ аз тарафи Худоянд, чунки ба ҷаҳон бисёр пайғамбарони бардуруғомадаанд. ²Шумо Рӯҳи Худоро ин тавр шинохта метавонед: ҳар рӯҳе, ки бо ҷисми инсонӣ омадани Исои Масехро иқор мекунад, аз Худост, ³аммо ҳар рӯҳе, ки инро иқор намекунад, аз Худо нест. Баръакс ин рӯҳ аз ҷониби душмани Масех аст, ки шумо дар бораи омада истодани ў шунидаед ва ў аллакай дар ҷаҳон аст. ⁴Фарзандони азиз, шумо аз они Худо ҳастед, бинобар ин Касе, ки дар дохили шумо ҳаст, бузургтар аз онест, ки дар ҷаҳон мебошад. Пас шумо пайғамбарони бардуруғро мағлуб соҳтаед. ⁵Онҳо аз они ҷаҳон мебошанд, бинобар ин мувоғики ин ҷаҳон гап мезананд ва одамони ҷаҳон онҳоро гӯш мекунанд. ⁶Мо бошем, аз они Худо ҳастем ва ҳар касе, ки Худоро мешиносад, моро гӯш мекунад. Аммо онҳое, ки аз они Худо нестанд, моро гӯш намекунанд. Ана аз ҳамин мо рӯҳи ростиро аз рӯҳи фиреб фарқ мекунем.

Худо муҳаббат аст

⁷Азизон, биёд якдигарро дўст дорем, чунки муҳаббат аз Худо аст. Ҳар кӣ муҳаббат нишон медиҳад, аз Худо таваллуди нав гирифтааст ва Худоро мешиносад. ⁸Худо муҳаббат аст, пас ҳар кӣ муҳаббат нишон намедиҳад Худоро намешиносад. ⁹Муҳаббати Худо ба мо ин тавр намоён шудааст, ки Ў Писари ягонаи Худро ба ҷаҳон фиристод, то ки мо ба воситаи Ў ҳаёти абадӣ ба даст оварем. ¹⁰Ана ин муҳаббат аст, ки на мо Худоро дўст доштем, балки Ў моро дўст дошт ва Писари Худро фиристод, то ки Ў барои ором кардани ғазаби Худо ва бахшида

шудани гуноҳҳои мо фидо шавад. ¹¹ Азизонам, агар Худо моро ин қадар дўст дорад, пас мо низ бояд яқдигарро дўст дорем. ¹² Худоро касе надидааст, vale агар мо яқдигарро дўст дорем, Худо дар дохили мо зиндагӣ мекунад ва муҳаббати Ӯ дар дохили мо ба ҳадди комил мерасад. ¹³ Дар Худо сокин буданамон ва Худо дар мо сокин буданашро мо аз ин мефаҳмем, ки Ӯ Рӯҳи Худро ба мо додааст. ¹⁴ Инчунин, мо бо ҷашми худ дидем ва шаҳодат медиҳем, ки Падар Писари Худро ҳамчун Начотдиҳандай ҷаҳон фиристодааст. ¹⁵ Дар дохили касоне, ки Писари Худо будани Исоро иқрор мекунанд, Худо сокин мебошад ва онҳо дар Худо сокин мебошанд. ¹⁶ Ана ҳамин тавр мо муҳаббати Худоро нисбати худ шинохтем ва ба он бовар мекунем.

Худо муҳаббат аст ва онҳое, ки дар муҳаббат мемонанд, дар Худо сокин мебошанд ва Худо дар онҳо мебошад. ¹⁷ Муҳаббати Худо дар мо ба ҳадди комил расидааст, то ки мо дар рӯзи ҷазо бо сари бардошта истода тавонем, чунки мо дар ин ҷаҳон монанди Ӯ ҳастем. ¹⁸ Дар муҳаббат тарс нест, баръакс муҳаббати пурра тарсро аз байн мебарад. Касе, ки тарс дорад, интизори ҷазо аст. Ӯ ҳанӯз ба ҳадди комили муҳаббат нарасидааст. ¹⁹ Мо барои он муҳаббат нишон медиҳем, чунки аввал Худо моро дўст доштааст. ²⁰ Агар касе мегӯяд, ки Ӯ Худоро дўст медорад, аммо бародар ё хоҳарашро бад мебинад, дурӯғгӯй аст. Зеро агар мо бародаронро бад бинем, дар ҳоле ки ҷашмамон онҳоро мебинанд, пас Худоро, ки ҷашмамон намебинад, дўст дошта наметавонем. ²¹ Фармони Худо ин аст, ки ҳар кӣ Ӯро дўст дорад, бояд бародару хоҳари худро низ дўст дорад.

Имон ба Писари Худо

5 ¹Ҳар касе, ки ба Таъиншудаи Худо будани Исо бовар мекунад, таваллуди нав аз Худо гирифтааст ва ҳар кӣ падарро дўст дорад, фарзандашро низ дўст медорад. ² Агар мо Худоро дўст дорем ва фармонҳои Ӯро ичро кунем, бо ҳамин мефаҳмем, ки фарзандони Худоро дўст медорем. ³ Зеро Худоро

дұст доштан ин фармонҳои Ӯро ичро кардан аст. Фармонҳои Ӯ бошанд, вазнин нестанд, ⁴чунки ҳар кī аз Худо таваллуди нав гирифтааст, чаҳонро ғалаба мекунад ва ин ғалабае, ки бар чаҳон ғолиб мебарояд, имони мост. ⁵Пас кī бар чаҳон ғолиб мебарояд? Фақат он касе, ки ба Писари Худо будани Исо бовар мекунад.

⁶Исой Масех ҳамонест, ки ба воситай обу хун омадааст. Ӯ на фақат ба воситай об, балки ба воситай обу хун омадааст. Ин-ро Рӯҳ шаходат медиҳад, чунки Рӯҳ ҳақ аст. ⁷Зеро се шоҳид ҳаст, ки шаходат медиҳад: ⁸Рӯҳ, об ва хун ва ҳар сеи онҳо забон як доранд. ⁹Мо шаходати инсонро қабул мекунем, vale шаходати Худо чī қадар бештар боварибахш аст. Охир дар ин чо Худи Худо дар бораи Писараш шаходат додааст. ¹⁰Касе, ки ба Писари Худо бовар мекунад, дар дили худ ин шаходатро дорад. Аммо ҳар кī ба Худо бовар намекунад, Ӯро дурӯғгүй месозад, чунки ба шаҳодате, ки Худо дар бораи Писараш до-дааст, бовар накард. ¹¹Ин ҳам шаҳодати Худо аст, ки Ӯ ба мо ҳаёти абадӣ бахшидааст ва ин ҳаёт дар Писари Ӯст. ¹²Ҳар кī бо Писар аст, ин ҳаётро дорад ва ҳар кī бо Писари Худо нест, ин ҳаётро надорад.

Хулоса

¹³Ман ин суханонро ба шумое, ки ба Писари Худо бовар мекунед, менависам, то донед, ки соҳиби ҳаёти абадӣ ҳастед. ¹⁴Бинобар ин мо дар ҳузури Худо ин бовариро дорем, ки ҳар чи мувофиқи хости Ӯ ҳохиш кунем, Ӯ ба мо гӯш меандозад. ¹⁵Пас, агар донем, ки Ӯ ҳар ҳохиши моро мешунавад, мо ин-чунин медонем, ки чизи ҳохишкардаамонро ба даст овардаем.

¹⁶Агар шумо бинед, ки бародар ё ҳоҳаратон гуноҳе мекунад, ки ба марг намебарад, бояд барояш дуо кунед ва Худо ба ӯ ҳаёт мебахшад, яъне ба оне, ки гуноҳи ба марг набаранда мекунад. Чунки гуноҳе ҳаст, ки ба марг мебарад ва ман намегӯям, ки барои чунин гуноҳ бояд дуо кунед. ¹⁷Ҳамаи корҳои нодуруст гуноҳ ҳастанд, vale ин гуноҳест, ки ба марг намебарад. ¹⁸Мо

медонем, ҳар касе ки аз Ҳудо таваллуди нав ёфтааст, гуноҳ карданро давом намедиҳад, балки Писари Ҳудо онҳоро эҳтиёт мекунад ва шайтон ба онҳо даст расонда наметавонад.¹⁹ Мо низ медонем, ки мо фарзандони Ҳудо ҳастем ва тамоми ҷаҳон зери дasti шайтон мебошад.²⁰ Мо боз медонем, ки Писари Ҳудо омад ва ба мо қобилияти фахмиданро додааст, то мо Ҳамонеро, ки ростӣ аст, шиноsem. Мо бошем, дар Ҳамоне, ки ростист ва дар Писари Ӯ Исои Масех ҳастем. Ӯ Ҳудои ҳақиқӣ ва ҳаёти абадӣ аст.

²¹Фарзандони азиз, худро аз бутпарастӣ эҳтиёт кунед.

НОМАИ ДУЮМИ ЮХАННО

Пешгуфтор

Ин мактуби дуюми Юханно аст (нигаред ба пешгуфтори Номай якуми Юханно), ки ба яке аз хохарони имондор ва фарзандони ў навишта шудааст. Эҳтимоли дигар ҳаст, ки баъзеҳо хохарро ҳамчун рамзи чамоати имондорон мебинанд. Дар ин мактуб низ монанди мактуби пештарааш Юханно фармонҳои Худоро хотиррасон мекунад, аз он чумла, фармонеро, ки онҳо бояд якдигарро дўст доранд. Ў ба онҳо мегӯяд, ки аз рафтуомад бо шахсоне, ки худро имондор вонамуд карда, таълимоти дурӯғ ёд медиҳанд, худдорӣ намоянд.

1 ¹⁻²Аз роҳбари чамоати имондорон ба хонуме, ки Худо интихоб кардааст ва фарзандони вай, ки ба ростӣ дӯсташон медорам. Мо ҳарду ҳамон як ростиро дӯст медорем, ки он дар мо ҳоло мебошад ва то абад бо мо мемонад. На фақат ман шуморо дӯст медорам, балки ҳамаи онҳое ҳам, ки ростиро мешиносанд.
³ Бигзор файзу меҳрубонӣ, раҳму шафқат ва сулҳу осоиштагӣ аз ҷониби Худо Падар ва Исои Масеҳ, Писари Падар бо мо, ки ростиро медонем ва якдигарро дӯст медорем, бошад.

Фармона аз аввалбудаи Худо

⁴ Аз фахмидани он, ки баъзе фарзандони шумо мувофиқи фармоиши Падар дар роҳи ростӣ зиндагӣ мекунанд, бениҳоят

хурсанд шудам.⁵ Холо хам, хонуми муҳтарам, ба шумо на фармони нав, балки ҳамонеро, ки аз аввал доштем, менависам ва ҳоҳиш мекунам, ки ҳамаамон яқдигарро дўст дорем.⁶ Муҳаббат бошад, дар ин аст, ки мо ба фармонҳои Худо итоат намуда, зиндагӣ кунем. Фармони Ӯ ҳамонест, ки аз аввал шунидаед, яъне бо роҳи муҳаббат равед.

Аз фиребгарон эҳтиёт шавед

⁷ Дар чаҳон бисёр фиребгарон баромадаанд, ки бо чисми инсонӣ омадани Исои Масехро икрор намекунанд. Ин хел одамон фиребгар ва душмани Масех ҳастанд.⁸ Эҳтиёт шавед, то чизеро, ки барояш заҳмат қашидаем, аз даст надихед. Баръакс, ба мукофоти пурра ноил гардед.⁹ Ҳар кӣ таълимоти Масехро ичро намекунаду аз ҳадду ҳудуди он мебарояд бо Худо нест. Аммо касе, ки дар ин таълимот мемонад, ҳам бо Падар ва ҳам бо Писар мебошад.¹⁰ Агар касе пеши шумо ояду ин таълимотро наоварад, ўро ба хонаатон роҳ надихед ва қабул накунед.¹¹ Зоро касе, ки ўро қабул мекунад, шарики корҳои бади ӯ мегардад.

¹² Боз чизи зиёд ба шумо гуфтани ҳастам, вале намехоҳам, ки онро бо ранг дар рӯйи коғаз нависам. Ман умединорам, ки шуморо ҳабар гирифта, ҷашм ба ҷашм гап мезанем, то ки шодиамон лабрез гардад.

¹³ Фарзандони ҳоҳарат, ки Худо интихоб кардааст, ба ту салом мегӯянд.

НОМАИ СЕЮМИ ЮҲАННО

Пешгуфтор

Ин мактуби сеюми Юҳанно аст (ниг. ба пешгуфтори Номаи якуми Юҳанно), ки ба Ғоюс ном имондоре навишта шудааст. Ин мактуб аз дастур, насиҳат ва огоҳӣ иборат аст. Муаллиф аз хонандай худ хоҳиш мекунад, ки барои таъминоти касоне, ки барои хизмати Ҳудованд Исои Масех сафар мекунанд, сахм гузоранд ва аз рафтори баъзе имондорон, ки аз меҳмондӯстӣ рӯй мегардонанд, ибрат нагиранд.

1 ¹Аз роҳбари чамоати имондорон ба Ғоюси азиз, ки дар ростӣ ӯро дӯст медорам.

²Дӯсти азизам, ман дуо мекунам, ки аз ҳар ҷиҳат ривоҷу равнақ ёбӣ ва сиҳату саломат бошӣ, ҷуноне ки дилу ҷонат равнақ мейёбад. ³Вақте ки ҷанд бародарон омада, ба ман шаҳодат доданд, ки ту ба ростӣ бовафо ҳастӣ ва дар роҳи ростӣ меравӣ, ман бениҳоят хурсанд шудам. ⁴Аз шунидани он, ки фарзандони ман дар роҳи ростӣ мераванд, бароям хурсандии бузургтаре нест.

Тарзи қабул кардани бародарону ҳоҳарони мусоғир

⁵ Дӯсти азиз, ту нисбат ба имондорон, ҳатто имондорони бароят ношинос вафодорона рафтор мекунӣ. ⁶Ин бародарону ҳоҳарон дар бораи муҳаббати ту дар пеши чамоати имондорон

шაҳодат доданд. Кори хуб мекунӣ, агар онҳоро тавре ба сафарашон гусел намоӣ, ки иззати Худоро ба ҷо меорад. ⁷Чунки онҳо аз барои номи Ӯ ба сафар баромадаанд ва аз беимонон чизе қабул накарданд. ⁸Бинобар ин мо бояд чунин одамонро таъмин намоем, то ки дар роҳи ростӣ ҳамкор шавем.

⁹Ман дар бораи ин ба ҷамоати имондорон навишта будам, аммо ҳамон Диютрифис, ки роҳбарӣ карданро дӯст медорад, гапи моро дар замин монд. ¹⁰Пас, дар сурати омаданам ман корҳои ӯро ва суханони зишташро, ки бар зидди мо мегӯяд, ба рӯйи об мебарорам. Ба ӯ ин корхояш ҳам кам аст, ки боз аз қабул кардани бародарону ҳоҳарон рӯй мегардонад. Ӯ ба дигарон низ, ки қабул кардан меҳоҳанд, роҳ намедиҳад. Ҳатто онҳоро аз ҷамоати имондорон берун мекунад.

Давом додани рафтори хуб

¹¹Дӯсти азизам, рафтори хубро тақлид кун на рафтори бадро. Зеро ҳар кӣ хубӣ мекунад, аз ҷониби Худо аст. Аммо касе, ки бадӣ мекунад, Худоро надидааст. ¹²Ана Димитриюсро ҳама таъриф мекунанд, ҳатто ҳуди ростӣ инро тасдиқ мекунад. Мо ҳам дар бораи ӯ шаҳодат медиҳем ва ту медонӣ, ки шаҳодати мо рост аст.

¹³Боз чизи зиёд ба ту гуфтани ҳастам, лекин намехоҳам, ки онро бо ранг дар рӯйи коғаз нависам. ¹⁴Ман умединам, ки ба зудӣ туро мебинам ва ҷашм ба ҷашм гап мезанем. ¹⁵Саломат бош. Дӯстони ин ҷо будаат ба ту салом мегӯянд, ту низ дӯстони он ҷоро як ба як салом гӯй.

НОМАИ ЯХУДО

Пешгуфтор

Муаллифи китоб худро бо номи Яҳудо, бародари Яъқуб шиннос мекунад ва бисёр муҳаққиқон чунин меҳисобанд, ки ин ҳамон Яъқуби шогирд ё бародари Исои Масех буд. Ин мактуб ба ҳамай имондороне, ки ҳамчун интихобшудагон ва дўстдорони Худо муаррифӣ шудаанд, навишта шудааст.

Мақсади мактуб огоҳ кардан имондорон аз қасонест, ки таълимоти дурӯғинро дар бораи файзу меҳрубонии Худо таълим медиҳанд. Дар мактуб воқеаҳо аз таърихи ҳалқи Исроил, ки дар китоби Аҳди Қадим навишта шудаанд, мисол оварда шудааст. Масалан, ба воситаи Мусо аз ғуломии Миср бароварда шудани ҳалқи Исроил. Мисоли дигар аз китоби Ҳанӯҳ пайғамбар мебошад, ки дар он дар бораи аз осмонҳо ронда шудани фариштагон нақл карда шудааст. Ҳамчунин, дар мактуб зикр шудааст, ки аҳолии шаҳрҳои Садум ва Амуро аз сабаби бадаҳлоқии беҳад зиёд бо оташе, ки Худо фиристод, сӯхта нобуд шуданд.

Муаллифи нома бо мисоли шахсони Аҳди Қадим худобеҳабаронро сарзаниш карда, имондоронро аз чунин роҳ огоҳ месозад. Яке аз мисолҳои овардашуда Қоин писари қалонии Одам аст, ки шахси худпараст буд ва хости Худоро ичро кардан намехост ва аз баҳилӣ бародарашро кушта буд. Мисоли дигар Бильоми пулпараст аст, ки барои мукофоти шоҳона шуда, бо фиреб ҳалқи Худо, Исроилро аз роҳ зада, сабабори нобуд

шудани бисёрии онҳо гашт. Боз як мисол Қураҳ аст, ки бар зидди қоидаҳои Худо баромада, мақоми коҳинро ба даст оварданӣ шуд, аммо дар натиҷаи исёни ўзамин кушода шуда, ўз ва шариконашро фурӯ бурд. Сипас Яхудо имондоронро насиҳат карда, Ҳанӯҳро мисол меоварад, то онҳоеро, ки бозгаштани Исой Масехро интизоранд, рӯҳбаланд намояд, ки дар имони худ устувор бимонанд. Мактуб бо ҳамду сано ва таърифу ситоиши Худо ба охир мерасад.

Саломи Яхудо ба ҳамаи имондорон

1 ¹Салом ба ҳамаи онҳое, ки Худо Падар даъват кардааст, дӯст доштааст ва ба воситаи Исой Масех дар паноҳаш нигоҳ медорад. Ман, Яхудо, ки хизматгори Исой Масех ва бародари Яъқуб ҳастам, ²ба шумо раҳму шафқат, осоиштагӣ ва муҳаббати бештару бештар орзумандам!

Хукм шудани муаллимони дурӯғин

³Эй азизон, хеле меҳостам ба шумо дар бораи наҷоте нависам, ки мо бо ҳам дар он шарик ҳастем. Лекин ҳоло зарур доностам, ки ин номаро навишта, шуморо рӯҳбаланд созам, то имонеро, ки боре ба ҳалқи Худо дода шудааст, ҳимоя намоед.

⁴Зоро бაъзе қасон, ки дар бораи ҷазо гирифтанашон ҳанӯз дар замони қадим навишта шуда буд, дар миёни шумо пинҳонӣ ҷой гирифтаанд. Онҳо худобехабар буда, файзу меҳрубонии Худои моро ҳамчун иҷозат ба бадаҳлоқии ҷинсӣ медонанд ва ягона Ҳокиму Худованди мо Исой Масехро рад мекунанд.

⁵Ҳоло меҳоҳам он чиро, ки худатон хуб медонед, бори дигар ба шумо хотиррасон намоям. Худованд ҳалқи Худро аз сарзамини Миср ҳалос кард, vale сипас ҳамаи онҳоеро, ки имон надоштанд, нобуд соҳт. ⁶Инчунин, фариштаҳоеро, ки мақоми худро нигоҳ надошта, манзилашонро тарк карданд, Худо занҷирбанд намуда, дар торикии абадӣ барои рӯзи бузурги қиёмат нигоҳ медорад. ⁷Мисли ин фариштаҳо, шаҳрҳои Садуму Амуро ва деҳоти гирду атрофи онҳо, ки ба бадаҳлоқии ҷинсӣ

ва хоҳишҳои ғайритабиӣ дода шуда буданд, ҳамчун намуна гирифтори ҷазои оташи абадӣ гаштанд.

⁸ Айнан ҳамин тавр ин шахсони хобу хаёлпаст низ ҷисмашонро ҳаром мекунанду ҳеч ҳокимиятро қабул наменамоянд ва қувваҳои осмониро бадгӯйӣ мекунанд. ⁹ Ҳол он ки ҳатто сардори фариштагон Микоил чун бо шайтон дар бораи ҷасади Мусо пайғамбар баҳс мекард, ба ҳуд раво надид, ки ўро дашном дода, айбдор кунад. Ӯ фақат ҳаминро гуфт: «Ҷазои туро Ҳудованд дихад». ¹⁰ Ин одамон намедонанд, ки дар асл киро бадгӯйӣ мекунанд. Лекин онҳо ба монанди ҳайвони бе-фаросат донистагии ҳиссиёти ҳудро иҷро мекунанд ва ба сари ҳуд ҳалокат меоваранд. ¹¹ Вой бар ҳоли ҷунин одамон, ҷунки бо роҳи Қоин мераванд, пул гуфта, гирифтори ҳатои Бильом шудаанд ва саркашӣ намуда, мисли Қураҳ нобуд мешаванд. ¹² Онҳо ҳамроҳи шумо ба сари дастарҳон, ки бо муҳабbat барои ҳӯроки шоми Ҳудованд ҷамъ мешавед, ба монанди сангҳои ҳатарноки зериобӣ мешинанду бар ӣвази дигаронро фикр кардан бешармона ғами шиками ҳудро меҳӯранд. Онҳо абрҳои беобанд, ки бод мебарад ва дараҳтони бемеваанд, ки дар тирамоҳ решакан мешаванд ва дубора мемираанд. ¹³ Онҳо мавҷҳои шадиди баҳранд, ки шармандагии ҳудро мисли кафк рӯйи об мебароранд. Онҳо ситорагони овораанд, ки дар ҷои тип-торик ҷазои абадӣ онҳоро интизор аст. ¹⁴ Ҳамчунин Ҳанӯҳ, ки насли ҳафтуми Одам буд, дар бораи онҳо пешгӯйӣ намуда гуфтааст: «Бингар, Ҳудованд бо ҳазор-ҳазор нафарони ҳалқи Ҳуд меояд. ¹⁵ Ӯ меояд, то ки ҳамаро ҳукм кунад ва ҷони ҳар гунаҳкорро мувофиқи кирдори бадаш ва суханони бешармонааш, ки ба Ӯ гуфтааст, ҷазо дихад». ¹⁶ Онҳо ҳамеша шикоят мекунанд ва баҳона мечӯянд, аз пайи хоҳишҳои ҳуд ҳастанд, бо ҳуд меболанд ва барои фоидай ҳуд хушомад мезананд.

Даъват ба вафодорӣ

¹⁷ Аммо шумо, азизон, суханони фиристодагони Ҳудовандамон Исои Масехро, ки пеш ба шумо гуфта буданд, фаромӯш

накунед.¹⁸ Онҳо ба шумо чунин мегуфтанд: «Дар охирзамон шахсоне пайдо мешаванд, ки ростии Худоро масхара карда, аз пайи хошишҳои бади худ мераванд». ¹⁹ Онҳо ҷудоӣ меандозанд, мувофиқи майлҳои ҷисмонӣ рафтор мекунанд, лекин Рӯхулқудсро, яъне Рӯҳи Худоро надоранд.²⁰ Аммо шумо, азизон, ҳамеша бо роҳнамоии Рӯхулқудс дуо карда, имони поктарина-тонро дар худ мустаҳкам созед.²¹ Дар муҳаббати Ҳудо бимонед, ҷунки ҳоло дар интизори раҳму шафқати Ҳудовандамон Исои Масех ҳастед, ки он ба ҳаёти абадӣ мебарад.²² Нисбат ба онҳое, ки дудила ҳастанд, раҳмдил бошед.²³ Баъзеро гӯё аз дами оташ қашида, начот дихед. Нисбати баъзеи дигар дилсӯзӣ намоед, аммо эҳтиёт қунед ба либосе, ки олудаи ҷисми гунаҳкор аст, ҳатто даст нарасонед.

Дуои ҳамду сано

²⁴ Ба Ӯ, ки шуморо аз гуноҳ нигоҳ дошта,
бе камбудӣ ва бо шодмонӣ пеши шукӯҳу ҷалоли Ҳуд
оварда метавонад,
яъне ²⁵бар Ҳудои ягона, ки ба воситай Ҳудованд Исои
Масех Начотдиҳандай мо шудааст,
шаъну шараф, шукӯҳу ҷалол ва қуввату қудрат
аз асрҳои пеш то имрӯз ва то абад бодо! Омин!

НОМА БА РУМИЁН

Пешгуфтор

Павлус, ки фиристодай Исои Масех буд, ин номаро ҳангоми сафари сеюмаш тақрибан дар соли 57-уми баъд аз милод на-виштааст. Ӯ ба воситай ин нома худро ба имондорони шахри Рум муаррифӣ карда, онхоро аз нақшай сафари худ ба Рум ва баъд аз он ба Испания хабардор мекунад ва мегӯяд, ки хеле орзуманди дидани онҳо мебошад.

Муаллиф дар ин нома асосҳои имони масехиро пурра шарҳ додааст. Ӯ ба хонандагон фаҳмонидан меҳоҳад, ки ҳама одамон, чӣ яҳудӣ ва чӣ ғайрияҳудӣ гуноҳ карда, аз нури шукӯҳу бузургии Худо маҳрум шудаанд. Ҳеч як одам бо иҷро кардани шариат дар назди Худо сафед шуда наметавонад, аммо Худо ба воситай файзу меҳрубоние, ки дар Исои Масех аст, ба тамоми одамон роҳи начотро тайёр кардааст. Одамизод новобаста аз иҷро кардани шариат ба воситай имон ба Исои Масех сафед мешавад. Бинобар ин онҳое, ки гунохҳояшон дар Ҳуни Ӯ баҳшида шудаанд, набояд ҳаёти пургуноҳи худро давом диханд, балки ҳамчун ғуломони Худо поку муқаддас зиндагӣ кунанд, зеро оқибати гуноҳ марг аст, аммо самараи файзу меҳрубонии Худо ҳаёти ҷовидонист.

Павлус дар бораи ҳалқи Истроил мулоҳизаронӣ карда, ба саволи он ки оё Худо онҳоро ба таври абадӣ рад намудааст, ҷавоб гардонида, мегӯяд, ки як қисми исроилиён ба сангдилий

гирифтор шудаанд ва ин то вакте давом мекунад, ки шумораи пурраи ғайрияҳудиён ба Подшохии Худо дохил шаванд ва он гоҳ тамоми халқи Истроил начот ҳоҳад ёфт.

Мавзӯи дигаре, ки диққати хонандагонро ба худ ҷалб менамояд, ин эълон кардани хушхабар мебошад. Павлус хушхабари Масехро барои начоти ҳар як имондор, ҳоҳ яҳудӣ ва ҳоҳ ғайрияҳудӣ, «қуввати Худо» меҳисобад. Он бояд дар ҳама ҷо эълон карда шавад. Чунки имон аз шунидани хушхабар пайдо мешавад.

Мавзӯи дигаре, ки диққати хонандагонро ҷалб менамояд, ин эълон кардани хушхабар мебошад. Барои начоти ҳар як имондор, чӣ яҳудӣ ва чӣ ғайрияҳудӣ, Павлус хушхабари Масехро «қуввати Худо» меҳисобад.

Ҳамчунин Павлус дар бораи муносибатҳои бародарона ва рафтору одобе, ки муносиби имони масехӣ аст, фикрронӣ намуда, мегӯяд, ки имондорон бояд яқдигарро самимона дӯст доранд ва эҳтиром кунанд, аз маҳкум кардану айб ёфтани дар дигарон ҳуддорӣ намоянд ва дар бораи фикру ақидаи сустимонҳо баҳсу талош накунанд, балки онҳоро қабул намоянд.

Саломи Павлус ба имондорони шаҳри Рум

1 ¹Ман Павлус, ки хизматгори Исои Масех ҳастам, ба шумо нома менависам. Худо маро даъват кардааст, ки фиристодаи Ӯ бошам ва маро интихоб намудааст, ки хушхабари Ӯро эълон кунам. ²Худо пештар ба воситай пайғамбаронаш дар навиштаоти муқаддас въъда дода буд, ки ин хушхабарро эълон мекунад. ³Ин хушхабар дар бораи Писари Ӯст, ки ҷисман аз насли шоҳ Довуд таваллуд ёфтааст ⁴ва ҳам дар бораи Писари Ҳудост, ки Ӯ Исои Масехро ба воситай Рӯҳулқудс, яъне Рӯҳи Ҳуд аз мурдагон зинда кард. Инчунин, Худо Ӯро бо қудраташ Писари Ҳуд эълон кардааст. Ин Ҳудовандамон Исои Масех аст. ⁵Худо ба воситай Ӯ ба мо файзу меҳрубонӣ баҳшидааст, ки фиристода бошем. Мо бояд барои шуҳрат ёфтани номи Ӯ ба ҳамаи халқҳо хушхабарро эълон намоем, то ки онҳо

имон оваранд ва ба Худо итоат кунанд.⁶ Шумо ҳам ба шумо-раи онхое дохил мешавед, ки Худо барои аз они Исои Масех шудан даъват намудааст.

⁷ Ман ин номаро ба ҳамаи шумо – имондорони шахри Рум, менависам, ки Худо шуморо дӯст доштааст ва даъват намудааст, ки халқи поки Ӯ бошед. Ман аз ҷониби Падарамон Худо ва аз Худованд Исои Масех ба шумо файзу меҳрубонӣ ва сулҳу осоиштагӣ хоҳонам!

Дуои шукргузорӣ барои имондорони Рум

⁸ Аввалан, Худоро ба воситаи Исои Масех барои ҳамаи шумо шукргузорӣ менамоям, чунки имонатон дар тамоми ҷаҳон машҳур шудааст.⁹ Худое, ки ман бо тамоми ҳастиям барояш хизмат карда, дар бораи Писараш хушхабарро эълон менамоям, шоҳид аст, ки ман доимо шуморо дар дуоҳоям ёд мекунам.

¹⁰ Ман аз Худо илтиҷо мекунам, ки агар хости Ӯ бошад, ба дидани шумо равам.¹¹ Зеро ташни дидоратон ҳастам, то ки шумо ҳам атову баракатҳои рӯҳониро аз ман қабул намуда, устувор гардед.¹² Мақсади ман ин аст, ки аз имони якдигарони рӯҳан қувват гирем.¹³ Бародарону хоҳарон, меҳоҳам, шумо ҳам донед, ки ман ҷандин бор ба назди шумо омадани будам, вале ҳар вақт ҷизе монеа мешуду омада наметавонистам. Чунон ки дар байни дигар халқҳо хизмат карда, меваҳои рӯҳонӣ ба даст овардаам, хеле меҳостам, ки дар байни шумо низ ҷунин кунам.

¹⁴ Ман уҳдадор ҳастам, ки ба юнониёни пешрафта ва халқҳои бемаданият ва ба одамони босаводу бесавод хушхабарро эълон намоям.¹⁵ Ҳоло бошад, тайёрам, ки ба шумо – румиён, низ хушхабарро эълон намоям.

Қувваи хушхабар

¹⁶ Ман аз эълон кардани хушхабар шарм намедорам, чунки хушхабар – қувваи Худост барои начоти ҳар касе, ки ба он имон овард, яъне аввал яхудиён ва баъд дигар халқҳо.¹⁷ Зеро хушхабар ошкор мекунад, ки Худо одамонро аз рӯйи имон ва

танҳо имон росткор меҳисобад, чунон ки дар навиштаот омадааст: «Шахси росткор ба воситай имон зиндагӣ мекунад»*.

Ғазаби Худо

¹⁸ Аммо Худо ба он одамоне, ки ҳар хел гуноҳу бадкорӣ меқунанд ва ҳақиқатро бо бадкориҳояшон поймол менамоянд, ғазабашро аз осмон нишон медиҳад. ¹⁹ Зоро онҳо ҳар чиро, ки дар бораи Худо маълум аст, медонанд, чунки Ӯ Худро ба онҳо маълум кардааст. ²⁰ Аз оғариниши олам одамон ба воситай аз назар гузарондани чизҳои оғаридаи Худо сифатҳои нонамоёни Худоро фаҳмида метавонанд. Яъне қувваи абадӣ ва табииати илоҳии Худо ба онҳо маълум аст. Бинобар ин одамон баҳонае надоранд. ²¹ Онҳо Худоро шинохта, Ӯро чун Худо ситоиш на-карданд ва шукр нагуфтанд. Ба чойи ин дар фикрҳои холию бемаънӣ ғӯтиданд ва дили бефаҳми онҳоро торикий фаро гирифт. ²² Худро боақл ҳисобиданд, лекин беақл шуданд. ²³ Ба чойи он ки Худои бузургу ҷовидонро паравтиш намоянд, онҳо ба бутҳое, ки шакли одами дурӯза ва паранда, чорпову ҳазандадоранд, саҷда карданд.

²⁴ Аз ин сабаб Худо онҳоро ба ҳавасҳои бади дилашон супорид ва онҳо ҷисми худро бо расвоии ҷинсӣ ҳаром соҳтанд. ²⁵ Онҳо ҳақиқати Худоро ба дурӯғ иваз намуданд ва ба чойи он ки Ҳуди Оғаридгорро паравтиш намоянд, ба чизҳои оғаридаи Ӯ саҷдаву хизмат карданд. Танҳо Оғаридгор то абад сазовори ситоиш аст! Омин!

²⁶ Бинобар ин Худо онҳоро ба доми ҳавасҳои баду расвои худашон супорид: занҳояшон алоқаи ҷинсии табииро иваз карда, бо занҳо ҳамхоба шуданд. ²⁷ Ҳамчунон, мардҳо алоқаи ҷинсии табииро бо занҳо рад карда, ҳаваси бо мардҳо ҳамхоба шудан карданд ва мард бо мард кори расвою шармовар кард. Аз ин сабаб онҳо мувоғиқи корҳои расвояшон дар худ ҷазо гирифтанд.

* ^{1:17} Ҳабакқуқ 2:4

²⁸ Азбаски онҳо бо ақлашон Худоро шинохтан нахостанд, Худо онҳоро гирифтори ақли расвояшон намуд, то ки корҳои шармовар кунанд. ²⁹ Онҳо аз ҳар хел бадкорӣ, ҳасисӣ, маккорӣ пур ҳастанд. Ҳасад мебаранду дигаронро мекушанд, ҷанг мекунанд, фиреб медиҳанду бадфеълӣ мекунанд. Ғайбатчию ³⁰ тухматгаранд, Худоро бад мебинанд, озордиҳанда ва ҳавобаланду мағруранд. Ҳамеша ҷӯёи бадкориҳои нав ҳастанд ва ба волидайнашон итоат намекунанд. ³¹ Бефаҳм, бевафо, бадкинаву беражманд. ³² Онҳо медонанд, ки аз рӯйи фармонҳои одилонаи Худо одамоне, ки чунин рафтор мекунанд, сазовори марганд, вале на танҳо худашон чунин корҳоро мекунанд, балки мисли худашон гунаҳкоронро низ дастирий менамоянд.

Ҳукми Худо

2 ¹Пас ту, эй инсон, агар дигаронро барои кори нодурусте, ки худат ҳам онро мекунӣ, айбдор намойӣ, ягон узре надорӣ. Зоро дигаронро айбдор намуда, ту худатро низ айбдор мекунӣ. ²Мо медонем, ки Худо қасонеро, ки чунин корҳоро мекунанд, аз рӯйи адолат ҷазо медиҳад. ³Эй инсон, наҳод фикр кунӣ, ки дигаронро айбдор намуда, вале ба мисли онҳо рафтор карда, аз ҷазои Худо мегурезӣ? ⁴Оё ту меҳрубонӣ, раҳмдилӣ ва пурсабрии Худоро хор мешуморӣ? Магар намедонӣ, ки меҳрубонии Худо туро ба тавба кардан мебарад? ⁵Азбаски ту гарданшах ҳастию тавба кардан намехоҳӣ, ғазаби зиёдеро ҷамъ меоварӣ, ки дар Рӯзи ғазаби Худо ва ошкор шудани ҳукми одилонаи Ӯ бар сарат мерезад. ⁶Ӯ ба ҳама мувофиқи корҳояшон по-дош медиҳад. ⁷Худо ба онҳое, ки доим корҳои нек карда, дар ҷустуҷӯйи шуҳрату шаъну шараф ва ҳаёти ҷовидона буданд, ҳаёти абадӣ медиҳад. ⁸Аммо онҳое, ки худписанд ҳастанд ва на ба ҳақиқат, балки ба бадӣ итоат мекунанд, қаҳру ғазаби Худоро мебинанд. ⁹Ба сари ҳама одамоне, ки бадӣ мекунанд, аввал яҳудиён ва баъд ҳалқҳои дигар азобу бало меояд. ¹⁰Вале ба онҳое, ки некӣ мекунанд, аввал яҳудиён ва баъд ҳалқҳои

дигар Худо шухрату шаъну шараф ва сулху осоиштагӣ медиҳад!

¹¹ Зеро Худо ба ҳама бо як чашм нигоҳ мекунад!

¹² Вакте ки ғайрияҳудиён гуноҳ карданد, ҳарчанд ки шариати Мусоро надоштанд, нобуд мешаванд. Вале онҳое, ки шариат дошта, гуноҳ карданд, аз рӯйи он ҳукм карда мешаванд.

¹³ Зеро на шунавандагони шариат, балки онҳое, ки фармонҳои шариатро иҷро мекунанд, дар назари Худо сафед карда мешаванд. ¹⁴ Ҳар вакте ки ғайрияҳудиёне, ки шариат надоранд, аз рӯйи вичдонашон фармонҳои шариатро иҷро мекунанд, бо ин амалашон нишон медиҳанд, ки худашон барои худ шариат ҳастанд. ¹⁵ Онҳо бо ин рафторашон нишон медиҳанд, ки фармонҳои шариат дар дилҳои онҳо навишта шудаанд. Вичдону фикрҳояшон низ ба ҳамин шаҳодат медиҳанд, вакте ки ба онҳо: «Ин рафтарат дуруст аст» ё барьакс: «Нодуруст рафтор карда истодай!» мегӯянд. ¹⁶ Мувофиқи хушҳабаре, ки ман эълон мекунам, рӯзе меояд, ки Худо тамоми сирру корҳои пинҳонии одамонро ба воситай Исои Масех довварӣ мекунад.

Яхудиён ва шариат

¹⁷ Масалан, ту худро яхудӣ меномӣ ва ба шариат такя намуда, аз шинохтани Худо фахр мекунӣ ¹⁸ ва хости Худоро медонӣ. Азбаски шариатро омӯҳттай, ту дурустро аз нодуруст фарқ карда метавонӣ. ¹⁹ Ту дилпур ҳастӣ, ки худат қӯронро роҳнамоӣ мекунӣ ва барои онҳое, ки дар торикий гумроҳ шудаанд, нур ҳастӣ. ²⁰ Худро устоди беақлон ва муаллими қӯдакон меҳисобӣ, чунки шариатеро медонӣ, ки пур аз донишу ҳақиқат аст. ²¹ Пас, чаро ту дигаронро таълим дода, худатро таълим намедиҳӣ? Чаро ба дигарон таълим медиҳӣ, ки дуздӣ накунанд, лекин худат дуздӣ мекунӣ? ²² Барои чӣ ба дигарон мегӯйӣ, ки зино накунанд, аммо худат зино мекунӣ? Чаро «Бутҳоро бад мебинам» мегӯйӣ, лекин чизҳои аз бутҳонаҳо дуздидашударо истифода мебарӣ?

²³ Ту аз шариат фахр мекунӣ, лекин онро вайрон намуда, ба Худо бехурматӣ мекунӣ. ²⁴ Чунон ки дар навиштаҷот омадааст: «Ба сабаби шумо номи Худо дар байнӣ ғайрияҳудиён дашном дода

мешавад».*²⁵ Зеро вақте ки ту фармонхой шариатро ичро мекунӣ, хатна, яъне дастҳалолкунӣ, фоида дорад. Вале агар ту шариатро риоя накунӣ, гӯё хатнанашуда ҳастӣ.²⁶ Агар шахси хатнанашуда фармонхой шариатро ичро намояд, наход Ҳудо вайро хатнанашуда ҳисоб накунад?²⁷ Аз ин сабаб шахси хатнанашудае, ки шариатро риоя менамояд, туро айбор мекунад, чунки ту шариатро дорӣ ва хатна шудай, лекин шариатро ичро намекунӣ.²⁸ Шахс на аз рӯйи намуди зоҳирӣ яхудӣ ҳисоб мешавад ва хатна ҳам чизи зоҳирӣ ва ҷисмонӣ нест.²⁹ Яхудии ҳақиқӣ ҳамонест, ки ботинан пок аст ва хатнаи ҳақиқӣ на ичрои шариати навишташуда, балки ба воситай Рӯхулқӯдс дигаргун шудани дил аст. Чунин шахсро на одамон, балки Ҳудо таъриф мекунад.

Вафодории Ҳудо

З¹ Пас, оё яхудиён ягон бартарӣ доранд? Ё хатна ягон фоидае дорад? ²Ҳа! Онҳо ҳаматарафа бартарӣ доранд! Аввалан Ҳудо қаломашро ба яхудиён додааст. ³ Вале, агар касе аз онҳо ба Ҳудо бевафой карда бошад, магар ин бевафоии онҳо вафодории Ҳудоро бекор мекунад? ⁴ Албатта, не! Ҳатто агар ҳамаи одамон дурӯғгӯ бошанд ҳам, Ҳудо росттӯ аст, чунон ки дар навишташот дар бораи Ҳудо гуфта шудааст:

«Ҳамаи суханҳоят рост мебароянд
ва агар ба ҳукм дучор шавӣ, сафед ҳоҳӣ шуд».*³⁰

⁵ Мехоҳам, аз нуқтаи назари одамий савол дихам. Фарз кардем, бадкории мо росткории Ҳудоро боз ҳам аёntар мекунад. Пас чӣ гӯем, вақте ки Ҳудо моро гирифтори ғазаби Ҳуд менамояд, беадолатӣ мекунад? ⁶ Албатта, не! Агар Ҳудо, дар ҳақиқат, беадолат мебуд, чӣ тарз Ӯ дунёро доварӣ карда метавонист? ⁷ Вале, агар ба воситай дурӯғи ман ҳақиқати Ҳудо боз ҳам зиёдтар гардад ва ҳамин тавр шаъну шарафи Ҳудо бузургтар шавад, пас, оё маро ҳамчун гунаҳкор доварӣ кардан мумкин

* 2:24 Ишаъё 52:5; Ҳизқиёл 36:20-23

** 3:4 Забур 50:6

аст? ⁸ Баъзеи тухматгарон моро айбдор карда мегүянд, ки гүё чунин таълим медода бошем: «Барои пайдо шудани некӣ, мо бояд бадӣ кунем». Чунин тухматгарон сазовори ҷазоянд!

Ҳамаи одамон гунаҳкоранд

⁹ Инак, боз мепурсам, оё ҳолати мо – яхудиён, аз дигарон бехтар аст? Не! Ман аллакай нишон додам, ки ҳам яхудиён ва ҳам дигар ҳалқҳо зери қудрати гуноҳ ҳастанд, ¹⁰ чунон ки дар навиштаҷот омадааст:

«Ягон росткоре нест, ҳатто як қас ҳам нест!

¹¹ Касе нест, ки сарфаҳм равад ва касе Ҳудоро намечӯяд!

¹² Ҳама аз Ҳудо рӯй гардондаанд, ҳама нобакор шудаанд!

Ягон нафари некукор нест, ҳатто як қас ҳам нест!*

¹³ Гулуи онҳо қабри кушода аст,
забонашон фиреб медиҳад** ва лабҳояшон заҳри мор
доранд!***

¹⁴ Даҳонашон пур аз лаънату суханони талҳ аст.****

¹⁵ Пойҳояшон барои реҳтани хуни дигарон зуд медаванд.

¹⁶ Ҳар ҷое раванд, вайронию бадбаҳтӣ меоваранд,

¹⁷ ва роҳи сулҳу оштиро онҳо намедонанд.*****

¹⁸ Онҳо аз Ҳудо тамоман наметарсанд».*

¹⁹ Акнун мо медонем, ҳар он чизе, ки шариат мегӯяд, барои одамонест, ки зери қудрати шариат ҳастанд. Максади шариат ин аст, ки касе даҳон кушода натавонад ва тамоми дунё дар пеши Ҳудо ҷавоб диҳад! ²⁰ Зеро бо иҷрои шариат ягон одам дар пеши Ҳудо сафед шуда наметавонад! Одам ба воситаи шариат фақат чӣ будани гуноҳро фаҳмида метавонаду ҳалос!

* 3:12 Забур 13:1-3; 52:2-4

** 3:13 Забур 5:10

*** 3:13 Забур 139:4

**** 3:14 Забур 9:28

***** 3:17 Ишаъё 59:7-8

***** 3:18 Забур 35:2

Росткорӣ ба воситай Исои Масех

²¹ Вале акнун росткории Худо, чунон ки дар Тавроту на-виштаҳои пайғамбарон нишон дода шудааст, берун аз шари-ат ошкор шудааст. ²² Росткории Худо ба ҳамаи имондорон ба воситай имон ба Исои Масех дода мешавад, чунки дар байни одамон фарқе нест. ²³ Зоро ҳама гуноҳ кардаанд ва аз нури шукуӯҳу бузургии Худо маҳрум шудаанд. ²⁴ Ҳамчунин Худо мо – имондоронро аз рӯйи файзу меҳрубониаш ройгон рост-кор эълон мекунад. Ӯ моро ба воситай Исои Масех аз ҷазои гуноҳҳоямон озод кардааст. ²⁵ Худо ба воситай қурбоншавии Исои Масех ва рехтани хуни Ӯ баҳшидани гуноҳҳоро нишон дод. Ин баҳшиши гуноҳҳо ба воситай имон ба даст оварда мешавад. Ӯ гуноҳҳои пештараи одамонро ба назар нағирифт, то ки ба воситай Исои Масех росткории Худашро нишон дихад. ²⁶ Дар он замонҳо Худо пуртоқатиашро ба онҳо маълум гар-донд, то ки ҳоло росткориашро нишон дихад. Пас, мебинем, ки росткор аст ва сафедкунандай ҳамаи онҳоест, ки ба Исо бовар мекунанд.

²⁷ Пас, оё мо фарҳ қарда метавонем, ки ба воситай амаламон писанди Худо гаштаем? Не! Зоро сафедшавии мо на аз рӯйи иҷро қардани фармонҳои шариат, балки ба воситай имон омадааст! ²⁸ Зоро мо медонем, ки одам бе иҷрои фармонҳои шариат бо имон росткор ҳисобида мешавад. ²⁹ Оё Худо танҳо Худои яхудиён аст ё Ӯ Худои ғайрияҳудиён низ аст? Албатта, ҳаст! ³⁰ Азбаски Худо ягона аст, Ӯ шахси хатнашуда ва ҳам хатнанашударо аз рӯйи имон росткор меҳисобад. ³¹ Оё аз ин бармеояд, ки мо бо имони худ шариатро бекор месозем? Албатта, не! Баръакс, мо бо имони худ фармонҳои шариатро иҷро менамоем!

Имони Иброҳим

4 ¹Пас дар бораи Иброҳим, ки ҷисман падари мо – яхудиён аст, чӣ бигӯем? Ӯ чӣ ба даст овард? ²Агар Иброҳим барои корҳои некаш росткор ҳисобида шуда бошад, Ӯ метавонад бо

корхояш фахр кунад, лекин на дар пеши Худо.³ Зеро дар на-виштачот чунин гуфта шудааст: «Иброҳим ба Худо бовар кард ва барои ҳамин Худо ӯро беайб ҳисоб намуд».*

⁴ Вале музди меҳнаткаш барояш тухфа нест, балки ҳаққи ўст, ки бояд ба ӯ дода шавад. ⁵ Аммо, агар одам на ба корҳои худ, балки ба Худое, ки бадкорро сафед мекунад, имон дошта бо-шад, пас имони чунин одам росткорӣ ҳисоб мешавад. ⁶ Довуд айнан ҳамин ҳолатро мегӯяд, вақте шахсеро, ки Худо сарфи назар аз корхояш росткор меҳисобад, хушбахт меномад:

⁷ «Хушбахтанд шахсоне, ки чиноятхояшон бахшида шудаанд ва гунохҳояшон рӯпӯш шудаанд.

⁸ Ва хушбахт аст шахсе, ки Худованд гунохҳояшро ҳеч гоҳ ба ҳисоб намегирад»**

⁹ Оё ин хушбахтӣ танҳо ба хатнашудагон, яъне дастхалолшудагон дахл дорад ё ба ҳалқҳои хатнанашууда ҳам? Мо мегӯем, ки Худо имони Иброҳимро росткорӣ ҳисобид. ¹⁰ Кай имонаш росткорӣ ҳисобида шуд? Пеш аз он ки хатна карда шуд ё баъд аз он? Пеш аз он ки Иброҳим хатна карда шуд. ¹¹ Иброҳим пеш аз хатна шуданаш, аз рӯйи имонаш росткор ҳисобида шуда буд. Хатна ҳамчун аломат танҳо росткор будани ӯро тасдиқ кардааст. Барои ҳамин Иброҳим падари ҳамаи онҳоест, ки хатна нашудаанду имон овардаанд. Худо имони онҳоро ҳамчун росткорӣ ҳисобид. ¹² Инчунин, Иброҳим падари ҳамаи хатнашудагон низ шуд, ки на танҳо хатна шудаанд, балки ҳам ба имони пеш аз хатна доштаи Иброҳим низ пайравӣ мекунанд.

Ваъдаҳои Худо

¹³ Худо ба Иброҳим ва фарзандонаш ваъда дод, ки чаҳон ҷун мерос аз они онҳо мешавад. Лекин Худо ин ваъдаро ба хотири шариат, яъне қонуни Худо, надод, балки ба хотири росткорие, ки аз рӯйи имон пайдо мешавад. ¹⁴ Агар ваъдаи

* 4:3 Ибтидо 15:6

** 4:8 Забур 31:1-2

Худо ба ичрокунандагони шариат дахл медошт, имон бефоидва ва възда бемаънӣ мешуд.¹⁵ Зеро шикастани шариат Худоро ба ғазаб меорад, лекин, дар чое ки шариат нест, онро ҳеч кас вайрон намекунад.

¹⁶ Аз ин рӯ, възда ба онҳое дода мешавад, ки имон доранд. Худо въздаро аз рӯйи файзу меҳрубониаш медиҳад. Въздаи Худо ба ҳамаи фарзандони Иброҳим ҳатман дода мешавад, на танҳо ба онҳое, ки ба шариат итоат мекунанд, балки ҳам ба онҳое, ки имонашон монанди имони Иброҳим аст. Иброҳим падари ҳамаи мост,¹⁷ чунон ки дар навиштаот омадааст: «Ман туро падари халқҳои зиёд мегардонам».* Иброҳим, ки ба Худо бовар кардааст, дар пеши Худо падари ҳамаи мо шуд. Ӯ ба Худое бовар кардааст, ки мурдагонро зинда мекунад ва аз чизҳои нобуда чизҳои нав меофарад.¹⁸ Вақте ки ҳеч умеди фарзанд доштан набуд, Иброҳим бо умед ба Худо бовар кард. Аз ин рӯ Иброҳим падари халқҳои зиёд шуд, чунон ки дар навиштаот гуфта шудааст: «Насли ту низ ҳамин хел бешумор хоҳад шуд».^{**} ¹⁹ Ҳарчанд Иброҳим мефаҳмид, ки бадани садсолаи ӯ қариб ба мурдан расида буд ва занаш Соро аз синни таваллуд кардан кайҳо гузаштааст, имонаш суст нашуд.²⁰ Иброҳим шубҳа накарда ба въздаи Худо бовар намуд ва дар имон устувор шуда, Худоро ситоиш кард.²¹ Ӯ боварии комил дошт, ки Худо он чиро, ки възда додааст, ичро карда метавонад.²² Барои ҳамин Худо Иброҳимро барои имонаш росткор ҳисобид.^{***} ²³ Аммо ин сухани навиштаот, ки Иброҳим росткор ҳисобида шуд, на танҳо ба ӯ дахл дорад,²⁴ он сухан ба мо низ дахл дорад. Мо ҳам аз рӯйи имон росткор ҳисобида мешавем, чунки ба Худое имон дорем, ки Худовандамон Исои Масехро аз мурдагон зинда кард.²⁵ Исои Масех барои гуноҳҳои мо ба марг супорида шуд ва барои сафед кардани мо зинда шуд.

* 4:17 Ибтидо 17:5

** 4:18 Ибтидо 15:5

*** 4:22 Ибтидо 15:6

Оштī бо Худо

5 ¹Бинобар ин, азбаски мо аз рӯйи имон сафед шудаем, мо ба воситай Худовандамон Исои Масех бо Худо сулху оштī дорем. ²Инчунин, мо ба воситай Масех аз рӯйи имон ба файзу меҳрубонии Худо роҳ ёфтаем ва акнун дар он истодаем. Ҳамчунин, мо бо умед фахр мекунем, ки дар ҷалолу бузургии Худо иштирок ҳоҳем кард. ³Зиёда аз ин, мо бо азобу уқубатҳои худ низ фахр мекунем, зеро медонем, ки азобҳо сабру тоқатро ба вучуд меоранд. ⁴Сабру тоқат моро ботаҷриба мекунад ва аз таҷриба умед пайдо мешавад. ⁵Умед бошад, моро шарманда намекунад, чунки Худо ба воситай Рӯхулқудси ба мо додааш дилҳои моро аз муҳаббаташ лабрез намудааст.

⁶Зеро, вакте ки мо ҳанӯз сусту нотавон будем, Масех дар вакти муайян барои мо – бадкорон мурд. ⁷Одатан ягон ҳатто ба-рои шахси росткор ҷонашро фидо намекунад, ҳарчанд мумкин шахсе ёфт шавад, ки худашро барои одами нек қурбон кунад. ⁸Аммо Худо муҳаббати Худро ба мо бо он исбот менамояд, ки ҳанӯз дар вакти гунаҳкор буданамон Масех барои мо мурд. ⁹Ҳоло бошад, азбаски мо бо хуни Масех сафед шудаем, Худо, албатта, моро аз ғазаби ояндаи Худ начот медиҳад. ¹⁰Агар дар вакти душмани Худо буданамон ба воситай марги Писараш бо Ӯ оштī шуда бошем, ҳоло ки дӯстони Худо ҳастем, албатта ба воситай ҳаёти Масех начот меёбем. ¹¹Зиёда аз он, мо ба воситай Худовандамон Исои Масех, ки моро бо Худо оштī дод, бо Худо фахр мекунем.

Ҳазрати Одам ва Масех

¹² Вакте ки Одам гуноҳ кард, гуноҳ ба ҷаҳон ворид шуд ва ҳамроҳаш маргро овард. Ҳамин тавр марг ба сари ҳамаи одамон омад, чунки ҳама гуноҳ карданд. ¹³ Ҳатто пеш аз он ки Худо шариаташро дод, дар ҷаҳон гуноҳ буд. Лекин дар ҷое, ки шариат нест, гуноҳ ба назар гирифта намешавад. ¹⁴ Бо вучуди ин аз замони Одам то замони Мусо бар ҳамаи одамон ва ҳатто

бар онхое, ки гуноҳе ба монанди гуноҳи Одам накарда буданд, марг хукмронӣ мекард. Одами аввалин рамзи Масех буд, ки бояд меомад.¹⁵ Лекин тухфаи файзу меҳрубонии Худо аз гуноҳи Одам фарқ мекунад. Зоро, агар ба воситай гуноҳи як одам ин қадар одамони зиёд мурда бошанд, пас файзу меҳрубонии Худо ба воситай тухфаи файзу меҳрубонии як одам, яъне Исои Масех, ба одамони аз он ҳам зиёдтар дода шуд.¹⁶ Инчунин баробар кардани тухфаи файзи Худо бо гуноҳи як одам дуруст нест, чунки оқибати гуноҳи Одам ҷазо буд, вали тухфаи Худо моро аз гуноҳҳои зиёд сафед кард.¹⁷ Зоро ба воситай гуноҳи як одам, марг ба ҳамаи одамон хукмрон шуд. Пас чӣ қадар бештар натиҷаи кори як одам, яъне Исои Масех, бузургтар аст! Ҳамаи онхое, ки файзу меҳрубонии бузурги Худо ва тухфаи сафедшавиро қабул карданд, ба воситай Исои Масех дар ҳаёт хукмронӣ ҳоҳанд кард.

¹⁸ Бинобар ин, чунон ки гуноҳи як одам ҳамаро ба ҷазо душор кардааст, ҳамон тавр як амали росткоронаи Масех ҳамаро сафед мекунад ва ҳаёт мебахшад.¹⁹ Чунон ки ба воситай бетоатии як одам бисёр қасон гунахкор шудаанд, ҳамон тавр ба воситай итоати як одам бисёр қасон росткор мешаванд.²⁰ Шариати Худо барои он дода шуд, ки гуноҳи одамон зиёдтару бокувваттар гардад. Аммо бо зиёд шудани гуноҳ файзу меҳрубонии Худо ҳам бениҳоят бокувваттар шуд.²¹ Пас, чунон ки гуноҳ хукмрон шуда, марго овардааст, ҳамон тавр низ файзу меҳрубонии Худо хукмрон шудааст. Файзу меҳрубонии Худо ба воситай Исои Масех моро сафед менамояд, то ки мо ҳаёти абадӣ ба даст оварем.

Озодӣ аз гуноҳ

6 ¹Пас чӣ гӯем? Оё мисли пештара гунаҳкорона зиндагӣ карданро давом дихем, то ки файзу меҳрубонии Худо зиёд гардад?² Албатта, не! Мо ки нисбат ба гуноҳ мурдаем, чӣ тавр метавонем, гунаҳкорона зиндагӣ карданро давом дихем?³ Магар шумо намедонед, ки ҳамаи мо ҳангоми таъмид бо Исои

Масех пайваст шудаем ва дар маргаш ба ӯ ҳамроҳ шудаем.⁴ Барои ҳамин ҳангоми таъмид гирифтан мо бо Масех гуро-нида шудаем, то ҳамон тавре ки Масех ба воситай бузургии Худо Падар аз мурдагон зинда шудааст, мо низ зиндагии нав дошта бошем.

⁵ Зеро агар мо дар марги Исо бо ӯ пайваст шуда бошем, пас ба монанди ӯ зинда мешавем. ⁶ Мо медонем, ки шахсияти гунаҳкори пештараамон бо Масех ба салиб меҳкӯб шудааст, то ки гуноҳ дар ҳаётамон ҳукмронӣ накунад ва мо дигар ғу-ломони гуноҳ набошем. ⁷ Зеро шахсе, ки мурдааст, аз гуноҳ озод шудааст.

⁸ Мо бовар мекунем, ки агар ҳамроҳи Масех мурда бошем, пас ҳамроҳи ӯ низ зиндагӣ мекунем. ⁹ Мо медонем, ки Масех дигар намемираад, чунки ӯ аз мурдагон бархест ва марг дигар бар ӯ қудрате надорад. ¹⁰ Вақте ки Масех мурд, ӯ як бор ва барои ҳамеша нисбат ба гуноҳ мурд. Лекин ҳоло ӯ зинда шуда, барои Худо зиндагӣ мекунад. ¹¹ Ҳамчунин, шумо низ худро нисбат ба гуноҳ мурда ҳисоб кунед, vale дар пайвастагӣ бо Исои Масех худро барои Худо зинда шуморед.

¹² Аз ин рӯ, ба гуноҳроҳ надиҳед, ки дар баданҳои шумо ҳукмронӣ кунад. Шумо набояд ба ҳавасҳои бади гуноҳ итоат кунед. ¹³ Ягон узви бадани худро чун асбоби бадкирдорӣ ба гуноҳ насупоред. Ба чойи ин, ҳамчун одамони аз мурдагон зиндашуда, худро ба Худо бидиҳед ва тамоми узвҳои бада-натонро ҳамчун асбоби росткорӣ ба Худо бубаҳшед. ¹⁴ Гуноҳ дигар бар шумо ҳукмронӣ намекунад, чунки шумо на дар зери ҳукмронии шариат, балки дар зери ҳукмронии файзу меҳрубонии Худо ҳастед.

Ғуломони росткорӣ

¹⁵ Пас чӣ кор кунем? Агар мо на дар зери ҳукмронии шариат, балки дар зери ҳукмронии файзу меҳрубонии Худо бошем, оё гуноҳ карданро давом дихем?! Ҳеч гоҳ! ¹⁶ Магар шумо намедо-нед, ки ҳамон чизе, ки ба он итоат карданро интихоб кардед,

ғуломи ҳамон чиз мешавед?! Ҳамчунин, оё намедонед, ки шумо ё ғуломи гуноҳ ҳастед, ки ба марг мебарад, ё ғуломи итоате, ки ба зиндагии росткорона хидоят мекунад? ¹⁷ Лекин Ҳудоро шукр, ки агарчи шумо дар гузашта ғуломони гуноҳ будед, акнун аз сидқи дил қарор додед, ки таълимоти ёдгирифтаро ичро намоед. ¹⁸ Инчунин, шумо аз ғуломии гуноҳ озод шудед ва ғуломони росткорӣ гаштед.

¹⁹ Ман ба хотири сустии инсонии шумо мисоли одиро истифода мебарам. Шумо пештар узвҳои баданатонро ба ғуломии нопокӣ ва қонуншиканӣ барои бадкорӣ бахшида будед. Акнун ҳамон тавр низ барои пок шуданатон ҳудро ғуломи росткорӣ созед. ²⁰ Вақте ки ғуломи гуноҳ будед, шумо маҷбур набудед, ки ба росткорӣ итоат кунед. ²¹ Пас шумо аз чунин зиндагӣ чӣ фоида ба даст овардаед? Шумо акнун аз он корхое, ки пеш мекардед, шарм медоред, чунки оқибаташон марг аст. ²² Ҳоло бошад, шумо аз гуноҳ озод шудаед ва ғуломи Ҳудо гашта, поки-ро ба даст меоваред ва дар натиҷа соҳиби ҳаёти абадӣ мешавед. ²³ Зеро оқибати гуноҳ марг аст, лекин тухфаи Ҳудо – ҳаёти абадӣ аст, ки ба воситай Ҳудовандамон Исои Масех дода мешавад.

Озодӣ аз шариат

7 ¹Акнун, эй бародарону ҳоҳарон, ман ба шумо ҳамчун ба донандагони шариат муроҷиат мекунам. Магар шумо намедонед, ки шариат танҳо ҳангоми зинда будани одам бар вай ҳукмрон аст? ² Масалан, зан то дами зинда будани шавҳараҷ аз рӯи фармони шариат бо ӯ баста шудааст. Лекин, агар шавҳараҷ вафот кунад, зан аз ин фармони шариат озод мешавад. ³ Ҳамин тавр, агар зан ҳангоми зинда будани шавҳари ҳуд шавҳари дигар кунад, зино мекунад. Вале агар шавҳараҷ вафот намояд ва баъд зан шавҳари дигар кунад, зинокор хисоб намеёбад.

⁴ Барои ҳамин шумо ҳам, эй бародарону ҳоҳарон, нисбат ба шариат ба воситай марги Масех мурдаед, то ки ба Шахси Ди-гаре пайваст шавед, ки аз мурдагон зинда шуд. Аз ин рӯ, мо

метавонем барои Худо самар биёрем.⁵ Вақте ки мо ба табиати гунаҳкори худ итоат намуда зиндагӣ мекардем, шариат дар мо ҳавасҳои пургуноҳро ба вучуд меовард. Ин ҳавасҳои бад дар баданҳоямон амал намуда, моро ба марг мебурданд.⁶ Вале акнун мо аз шариат озод шудаём, чунки нисбат ба ҳар он чизе, ки моро баста, ғулом карда буд, мурдаём. Ҳоло бошад, мо на ба таври кухна, яъне на аз рӯйи шариат, балки ба таври нав, яъне ба воситаи Рӯхулкудс ба Худо хизмат мекунем.

Шариати Худо гуноҳро ошкор мекунад

⁷ Аз ин суханҳоямон чӣ бармеояд? Магар ичрои фармонҳои шариат гуноҳ аст? Албатта, не! Вале, агар шариат намебуд, ман ҳатто намедонистам, ки гуноҳ чист. Агар шариат намегуфт: «Моли шахси дигарро ҳавас накун»,^{*} ман ҳатто чӣ будани чунин ҳаваси бадро ҳам намедонистам.⁸ Аммо гуноҳ ин фармонро истифода бурда дар ман ҳар хел ҳавасҳои бадро ба вучуд овард. Зеро гуноҳ берун аз шариат ҳеч қудрате надорад.⁹ Замоне буд, ки ман дар бораи шариат чизеро надониста зиндагӣ мекардам. Аммо, вақте ки ман дар бораи фармони шариат фаҳмидам, гуноҳ дар ман зинда шуд¹⁰ ва ман мурдам. Маълум шуд, ки ҳамон фармоне, ки бояд ҳаёт бахшад, ба ман марг овард.¹¹ Зеро гуноҳ фармони шариатро истифода бурда маро фиреб дод ва ба воситаи он маро кушт.¹² Аммо ҳуди шариат поку муқаддас аст ва фармонҳояш низ муқаддасу хубу одилона ҳастанд.

¹³ Пас, наход ки чизи хуб, яъне шариат, сабаби марги ман шуда бошад? Не! Маро гуноҳ кушт! Гуноҳ чизи хубро истифода бурда, маро кушт ва бо ин амалаш гуноҳ буданашро аён намуд. Ҳамин тавр ба воситаи фармони шариат ба мо маълум шуд, ки то чӣ андоза гуноҳ даҳшатнок будааст.

¹⁴ Мо медонем, ки шариат рӯҳонӣ аст, лекин ман чисм ҳастам ва ба ғуломии гуноҳ фурӯҳта шудаам.¹⁵ Ман рафтори худро

* 7:7 Хуруҷ 20:17; Такрори Шариат 5:21

намефаҳмам. Кореро, ки кардан меҳоҳам, намекунам ва ба чойи ин кореро мекунам, ки бад мебинам.¹⁶ Пас, агар кореро кунам, ки онро кардан намеҳоҳам, ин нишон медиҳад, ки ман бо хуб будани шариат розӣ ҳастам.¹⁷ Лекин дар асл на ман, балки гуноҳе, ки дар вучуди ман зиндагӣ мекунад, амал менамояд.¹⁸ Ман медонам, ки дар вучудам, яъне дар табииати гунаҳкорам, ягон чизи хуб нест. Хоҳиши кардани кори нек ҳаст, аммо карда наметавонам.¹⁹ Кори некеро, ки кардан меҳоҳам, намекунам, лекин кори бадеро, ки кардан намеҳоҳам, мекунам.²⁰ Агар кореро кунам, ки кардан намеҳоҳам, пас, на ман, балки гуноҳе, ки дар вучудам зиндагӣ мекунад, он кори бадро иҷро менамояд.

²¹ Нихоят ман чунин қоидаро фаҳмида: Ҳар вақте ки некӣ кардан меҳоҳам, аз дастам фақат бадӣ меояд. ²² Дар дилам аз шариати Худо шоду хурсанд ҳастам. ²³ Аммо дар баданам дигар қоида амал мекунад, ки зидди ақли ман мечанганд ва маро ғуломи гуноҳе месозад, ки дар узвҳоям амал мекунад. ²⁴ Вой бар ҳоли мани бечора! Кӣ маро аз ин бадани гунаҳкорам, ки маро ба марг мебарад, ҳалос мекунад? ²⁵ Худоро шукр, ки Ӯ маро ба воситай Худовандамон Исои Масеҳ ҳалос кардааст!

Хулоса, ман бо ақлам ғуломи шариати Худо ҳастам, вале бо табииати гунаҳкорам ғуломи гуноҳам.

Зиндагӣ дар Рӯҳулқӯс

8 ¹Пас акнун онҳое, ки дар ягонагӣ бо Исои Масеҳ ҳастанд, ҳеч гуна маҳкум карда намешаванд. ²Зоро қонуни Рӯҳи Худо, ки дар ягонагӣ бо Исои Масеҳ ҳаёт мебахшад, маро аз қонуни гуноҳ ва марг ҳалос кардааст. ³Шариат ба сабаби сустии табииати гунаҳкорамон моро ҳалос карда натавонист. Худо ин корро кард! Вай Писари Худро дар ҷисми фиристод, ки ба ҷисми гунаҳкори одам монанд буд, то ки Писараш ҷисми Худро барои гуноҳҳои мо қурбон карда, ҳукмронии гуноҳро вайрон созад. ⁴Худо моро ҳалос кард, то ки фармонҳои одилонаи шариатро иҷро намоем. Мо шахсоне ҳастем,

ки на аз рўйи табиати гунаҳкори худ, балки бо Рўҳи Худо зиндагӣ мекунем. ⁵ Онҳое, ки мувофиқи хоҳишҳои табиати гунаҳкорашон зиндагӣ мекунанд, хамеша дар фикри чизҳои ҷисмонӣ ҳастанд. Вале қасоне, ки мувофиқи хости Рўҳи Худо зиндагӣ мекунанд, дар бораи хоҳишҳои Рўҳи Худо фикр мекунанд. ⁶ Натиҷаи фикрҳои табиати гунаҳкор марг аст, вале натиҷаи фикрҳои Рўҳи Худо ҳаёту оромӣ аст. ⁷ Зеро фикрҳои табиати гунаҳкори одам душманӣ бо Худо аст, чунки ба шариати Худо итоат намекунанд ва дар асл ҳеч гоҳ итоат карда наметавонанд. ⁸ Барои ҳамин онҳое, ки дар зери ҳукмронии табиати гунаҳкор ҳастанд, ҳеч гоҳ ба Худо писанд омада наметавонанд. ⁹ Лекин шумо, агар Рўҳи Худо дар вучудатон сокин бошад, дар зери ҳукмронии табиати гунаҳкор нестед, балки дар зери ҳукмронии Рўҳи Худо ҳастед. Аммо касе, ки дар вучудаш Рўҳи Масех надорад, аз они Масех нест. ¹⁰ Вале, агар Масех дар вучудатон сокин бошад, Рўҳи Худо ба хотири сафед шуданатон ба шумо ҳаёт мебахшад, ҳарчанд баданатон ба сабаби гуноҳ миранда аст. ¹¹ Рўҳи Худо, ки Исоро аз мурдагон зинда кардааст, дар шумо сокин аст. Агар ҳамон Рўҳи Худо дар вучуди шумо сокин бошад, пас ӯ, ки Исои Масехро аз мурдагон зинда кардааст, баданҳои мирандаи шуморо ҳам зинда мекунад.

¹² Бинобар ин, эй бародарону хоҳарон, мо аз табиати гунаҳкори худ қарздор неstem, ки мувофиқи хоҳишҳои он зиндагӣ кунем. ¹³ Зеро, агар шумо мувофиқи хоҳишҳои табиати гунаҳкори худ зиндагӣ кунед, мемуред. Вале, агар ба воситай Рўҳи Худо корҳои пургуноҳи ҷисмро нобуд созед, зинда мемонед. ¹⁴ Зеро қасоне, ки ба воситай Рўҳи Худо роҳнамоӣ карда мешаванд, фарзандони Худо ҳастанд. ¹⁵ Худо ба шумо рӯҳи ғуломӣ надодааст, то ки боз дар тарс зиндагӣ кунед, балки Рўҳи Худашро додааст, то ки шумо фарзандони Худо шавед. Мо ба воситай ин Рўҳ ба Худо «Эй Або, эй Падарҷонам!» гуфта муроҷиат мекунем. ¹⁶ Рўҳи Худо ба рӯҳи худамон шаҳодат медиҳад, ки мо фарзандони Худо ҳастем. ¹⁷ Аз ин рӯ, агар мо фарзандони Худо

бошем, мо меросхұрони Ұ хастем ва ҳамрохи Масех баракатхой Худоро мерос мегирим. Зеро агар мо ҳамрохи Масех азоб қашем, дар шұхрату бузургиаш низ ҳамроҳ мешавем.

Бузургии оянда

¹⁸ Ба назари ман, он азобхое, ки мо ҳозир мекашем, дар му-қоиса ба он шұхрату бузургие, ки дар оянда ба мо ошкор мешавад, ҳечанд. ¹⁹ Зеро тамоми оғариниш беҳад интизори он аст, ки Худо кī будани фарзандонашро ошкор кунад. ²⁰ Тамоми оғариниш на бо ҳохиши худ, балки бо хости Худо лаънатзада шуд. Вале оғариниш умед мекунад, ки ²¹ худи он аз ғуломии нобудшавī ҳалос шуда, дар озодиу бузургии фарзандони Худо ҳамроҳ мешавад. ²² Мо медонем, ки тамоми оғариниш то ҳол меноладу чун зан ҳангоми таваллудкүй азоб мекашад. ²³ На танҳо оғариниш, балки мо – имондорон низ, ки Рұхулқұдсро ҳамчун ҳосили аввалин қабул кардаем, дарунакī оху нола мекунем. Мо беҳад интизори он ҳастем, ки Худо моро ҳамчун фарзандони Худ қабул менамояд ва тамоми баданамонро озод мекунад. ²⁴ Зеро мо бо чунин умед начот ёftаем. Лекин, агар чизеро, ки ба он умедвор будем, аллакай ба даст оварда бошем, дигар ба он умед нест. Кī ба он чизе, ки аллакай ба даст оварда шудааст, умед мебандад? ²⁵ Аммо, агар ба чизе умед бандем, ки ҳоло ба даст наовардаем, бояд онро бо сабру тоқат интизор шавем.

²⁶ Инчунин Рұхулқұдс дар сүстихоямон ба мо ёрī медиҳад, чунки мо намедонем, ки дар бораи чī дуо кунем. Худи Рұхулқұдс бо оху нолаҳояш, ки бо сухан баён карданашон ғайриимкон аст, барои мо илтимос мекунад ва моро тарафғирий менамояд. ²⁷ Худо, ки дилхой моро месанчад, медонад, ки Рұхулқұдс дар бораи чī илтимос мекунад, чунки илтимосхой Рұхулқұдс мұвофики хости Худост.

²⁸ Ҳамчунин, мо медонем, ки Худо барои ҳамаи онхое, ки Ұро дўст медоранду аз рӯйи хости Ұ даъват шудаанд, оқибати ҳама чизро ба хайр мегардонад. ²⁹ Зеро ин ҳамон одамоне ҳастанд,

ки Худо пешакӣ донистааст. Худо онҳоро пешакӣ муайян карда буд, ки онҳо ба Писари Ӯ монанд бошанд, то ки Писараш дар байни бародарони зиёд аввалин бошад.³⁰Худо ҳамон одамонеро, ки пешакӣ муайян карда буд, даъват кардааст, сипас даъватшудагонро росткор хисобидааст ва ба росткор хисобшудагон шуҳрату бузургиашро додааст.

Муҳаббати Худо

³¹Пас ба ҳамаи ин чизҳо чӣ бигӯем? Агар Худо тарафдори мо бошад, кӣ бар зидди мо баромада метавонад?³²Ҳамон Худое, ки Писарашро дареф надошта, Ӯро барои ҳамаи мо фидо кардааст, магар ҳамроҳи Масех ба мо тамоми чизи дигарро бо саҳоватмандӣ намебахшад?³³Кӣ интихобшудагони Худоро айбдор карда метавонад? Ҳеч кас! Зоро Худо интихобшудагонро сафед мекунад.³⁴Кӣ онҳоро ҳукм карда метавонад? Ҳеч кас! Зоро Исои Масех моро тарафгирӣ мекунад. Ӯ ҳамонест, ки мурд, vale зиёда аз он зинда шуд ва ҳоло аз дasti рости Худо нишастааст.³⁵Оё касе ё чизе ба монанди гуруснагиву бароҳнагӣ, ё ягон азобу уқубат, ё ҳатару пайғирӣ ва ё шамшер моро аз муҳаббати Масех чудо карда метавонад?³⁶Чунон ки дар навиштаот омадааст:

«Ба хотири Ту мо тамоми рӯз бо ҳатари марг рӯ ба рӯ
мешавем
ва моро чун ғӯсфандони ба куштан бурдаистода
мехисобанд».*

³⁷Вале мо бар ҳамаи ин чизҳо ба воситаи Ӯ, ки моро дӯст доштааст, комилан ғолиб меоем.³⁸Зоро ман боварии комил дорам, ки на марг, на зиндагӣ, на фариштагон, на қудратмандони осмонӣ, на замони ҳозираву оянда, на қувваҳо,³⁹на осмону замин ва на ягон мавҷудот моро аз муҳаббате, ки Худо дар Ҳудовандамон Исои Масех ба мо нишон додааст, чудо карда наметавонад.

* 8:36 Забур 43:23

Аз чониби Худо интихоб шудани халқи Истроил

9 ¹Масех шоҳид аст, ки ман рост мегӯям. Вичдони ман ҳам, ки онро Рӯхулқудс идора мекунад, шаҳодат медиҳад, ки дурӯғ намегӯям. ²Дилам пур аз ғаму андӯҳ аст ва дарду сӯзи он ҳеч намегузарад! ³Дилам барои халқам – яхудиён месӯзад. Орзу мекардам, ки агар мумкин бошад, ба хотири начот ёфтани ҳамин бародарони худ, ки хешовандони ман ҳастанд, лаънатхонда ва аз Масех – Таъйиншудаи Худо чудо шавам. ⁴Онҳо ҳамон истроилиёне ҳастанд, ки Худо фарзандони Худ хондааст. Ӯ ба онҳо шукӯҳу бузургиашро нишон додааст ва ҷанд маротиба бо онҳо аҳду паймон бастааст ва ба онҳо шариату фармонҳояшро додааст. Худо онҳоро даъват кардааст, ки Ӯро дар ибодатгоҳаш парастиш намоянд ва ба онҳо ваъдаҳо додааст. ⁵Падарбузургон асосгузори халқи Истроил буданд ва дар байнин онҳо Худи Масех ба дунё омадааст, ки Худои тамоми олам мебошад ва то абад сазовори ситоиш аст. Омин!

⁶ Вале ин маъни онро надорад, ки ваъдаи Худо ичро нашудааст. Зоро на ҳамаи онҳое, ки аз халқи Истроил ба дунё омадаанд, истроилиёни ҳақиқӣ ҳисоб мешаванд. ⁷ Инчунин, на ҳамаи фарзандони Иброҳим насли ҳақиқии Ӯ ҳастанд. Зоро Худо ба Иброҳим чунин гуфтааст: «Насле, ки ба ту ваъда кардаам, аз Исҳоқ мебарояд».* ⁸ Яъне на ҳамаи онҳое, ки ҷисман аз Иброҳим ба дунё омадаанд, фарзандони Худо ҳисоб мешаванд. Танҳо онҳое, ки аз рӯйи ваъдаи Худо таваллуд ёфтаанд, насли Иброҳим ҳисобида мешаванд. ⁹ Зоро ваъдаи Худо ба Иброҳим чунин буд: «Ман дар вақти муайян боз мөоям ва Соро писардор мешавад»**. ¹⁰ Ин писар падарбузурги мо – Исҳоқ буд. Инчунин, бо занаш Ривқо низ чунин ҳолат рӯй дода буд, вақте ки Ӯ бо дугоник ҳомиладор шуд. ¹¹⁻¹² Аммо пеш аз таваллуди писарон ва пеш аз он ки онҳо ягон кори нек

* 9:7 Ибтидо 21:12

** 9:9 Ибтидо 18:10, 14

ё бад кунанд, Худо ба Ривқо гуфт: «Калонӣ ба хурдӣ хизмат мекунад».* Ин гуфтаи Худо нишон медиҳад, ки интихобаш на ба корҳои одам, балки ба даъвати Худи Ӯ вобаста аст. ¹³ Чунон ки дар бораи ин навишта шудааст: «Ман Яъқубро дӯст доштам, vale Ӯ савро рад кардам»**

¹⁴ Аз ин сухани Худо чӣ бармеояд? Магар Худо беинсоғӣ кардааст? Ҳаргиз не! ¹⁵ Зоро Худо ба Мусо чунин гуфта буд: «Агар ба касе дилсӯзӣ кардан хоҳам, дилсӯзӣ мекунам ва ба ҳар касе, ки раҳм кардан хоҳам, раҳм мекунам»*** ¹⁶ Бинобар ин хама чиз на ба хоҳиш ва на ба кӯшиши одамон, балки ба Худои раҳиму меҳрубон вобаста аст. ¹⁷ Дар навиштаоти Худо ба фиръавн чунин мегӯяд: «Ман туро ба он хотир интихоб кардам, ки ба воситаи ту құдратамро нишон дихам ва номам дар тамоми дунё машҳур шавад»**** ¹⁸ Барои ҳамин Худо ба ҳар касе, ки хоҳад, раҳм мекунад ва ҳар киро, ки хоҳад, якрав мегардонад.

Ғазаб ва раҳми Худо

¹⁹ Шояд ту аз ман пурсӣ: «Пас барои чӣ Худо моро айбдор мекунад? Магар касе зидди хости Худо чизе карда метавонад?» ²⁰ Аммо эй инсон, ту худат кистӣ, ки бо Худо баҳс мекунӣ? Оё кӯза ба қўзагар гуфта метавонад: «Барои чӣ маро чунин соҳти?»***** ²¹ Магар қўзагар ҳақ надорад, ки аз як лой зарфе барои корҳои маҳсус ва зарфе барои корҳои одӣ созад? ²² Магар Худо ҳақ надорад, ки ғазабу қувваташро нишон дихад? Вале, агар Ӯ нисбат ба одамоне, ки дар зери ғазаби Ӯ буданд ва барои нобудшавӣ пешакӣ таъян шуда буданд, сабру тоқати зиёд нишон дода бошад, чӣ гуфта метавонем? ²³ Инчунин,

* 9:11-12 Ибтидо 25:23

** 9:13 Малокӣ 1:2-3

*** 9:15 Ҳуруҷ 33:19

**** 9:17 Ҳуруҷ 9:16

***** 9:20 Ишаъё 29:16; 45:9

магар Худо ҳақ надорад, ки фаровонии шукӯху бузуршиашро нишон дихад? Ҳамин тавр Ӯ раҳмашро ба онҳое нишон додааст, ки Худаш барои он шукӯхи ҷалол пешакӣ тайёр карда буд.²⁴ Мо низ даъватшудагони Ӯ ҳастем, ки моро на танҳо аз байни яхудиён, балки аз байни ҳалқҳои дигар ҳам даъват кардааст.

²⁵ Чунон ки Худо дар қитоби пайғамбар Ҳушаъ мегӯяд: «Онҳоеро, ки ҳалқи Ман набуданд, ҳалқи Ҳуд меҳонам ва онеро, ки дӯстдошта набуд, дӯстдошта меномам».* ²⁶ Инчунин, «Дар ҷое, ки гуфта шуда буд: „Шумо ҳалқи Ман нестед“, онҳо дар ҳамон чой „фарзандони Ҳудои зинда“ номида хоҳанд шуд».*^{**}

²⁷ Пайғамбар Ишаъё низ дар бораи Истроил ниҳо мекунад: «Хатто агар истроилиён чун реги баҳр бешумор бошанд, танҳо шумораи ками онҳо начот хоҳанд ёфт. ²⁸ Зоро Ҳудованд дар бораи ин замин ҳукми баровардаашро зуд ва пурра иҷро мекунад».^{***}

²⁹ Чунон ки пайғамбар Ишаъё пешгӯйӣ кардааст: «Агар Ҳудованди пурқудрат барои мо насли камшуморе зинда намегузошт, мо чун сокинони Садӯм нест мешудем ва ба мисли аҳолии Амуро нобуд мегаштем».^{****}

Беимонии ҳалқи Истроил

³⁰ Пас чӣ гӯем? Ҳалқҳое, ки ҳатто қӯшиши росткор шудан ҳам намекарданд, ба воситаи имон росткориро ба даст оварданд. ³¹ Вале ҳалқи Истроил қӯшиш мекард, ки ба воситаи иҷрои шариат росткор шавад, лекин муваффақ нашуд. ³² Барои чӣ? Чунки истроилиён хостанд, ки на ба воситаи имон, балки ба воситаи кору амал росткориро ба даст оваранд. Онҳо ба «санги пешпо» барҳӯрда афтоданд. ³³ Чунон ки дар навиштаот омадааст: «Инак, Ман дар қӯҳи Сион санге мегузорам, ки бар он одамон пешпо меҳӯранд ва қӯҳпорае мегузорам, ки аз сабаби

* 9:25 Ҳушаъ 2:23

** 9:26 Ҳушаъ 1:10

*** 9:28 Ишаъё 10:22-23

**** 9:29 Ишаъё 1:9

он меафтанд. Вале ҳар кī ба Ū имон оварад, хеч гоҳ шарманда намешавад!»*

10 ¹Эй бародарону ҳоҳарон, дар дил орзу дорам ва дар пеши Худо дуо мекунам, ки халқи Истроил начот ёбад. ²Ман шоҳиди он ҳастам, ки истроилиён дар дил нисбат ба Худо рашку ташнагӣ доранд, vale фахмишашон нодуруст аст. ³Онҳо росткориеро, ки Худо медиҳад, нафаҳмиданд. Инчунин, ба росткории Худо итоат накарда, хостанд, ки ба воситай иҷрои шариат росткор шаванд. ⁴Зоро Масех анҷомдихандай шариат аст ва акнун, ҳар кī ба Масех имон оварад, росткор хисобида мешавад.

Начот барои ҳама

⁵ Мусо дар бораи росткор шудан ба воситай шариат чунин менависад: «Ҳар кī тамоми шариатро иҷро мекунад, бо он зинда мемонад».** ⁶Аммо навиштачот дар бораи росткорие, ки ба воситай имон дода мешавад, чунин мегӯяд: «Дар дили худ нагӯ: Кī ба осмон мебарояд?»,*** то ки Масехро ба замин биёрад. ⁷Ё: «Кī ба олами мурдагон мефарояд?»,**** то ки Масехро аз мурдагон зинда кунад. ⁸Аммо навиштачот чунин мегӯяд: «Қаломи Худо ба ту наздик аст, он дар даҳон ва дар дили туст».***** Мо ана ҳамин қаломи имонро эълон мекунем. ⁹Агар ту бо даҳонат эътироф намоӣ, ки Исо Худованд аст ва дар дилат имон оварӣ, ки Худо Исоро аз мурдагон зинда кардааст, начот меёбӣ. ¹⁰Зоро инсон дар дил имон оварда, росткор хисобида мешавад ва бо даҳон эътироф намуда, начот меёбад. ¹¹Навиштачот чунин мегӯяд: «Ҳар кī ба Ū имон оварад, хеч

* 9:33 Ишаъё 8:14; 28:16

** 10:5 Ибодат 18:5

*** 10:6 Такрори Шариат 30:12

**** 10:7 Такрори Шариат 30:13

***** 10:8 Такрори Шариат 30:14

гох шарманда нахоҳад шуд».* ¹² Ин ҳам ба яҳудиён ва ҳам ба ҳалқҳои дигар якхел даҳл дорад, чунки Худованд барои ҳама як аст. Худованд ба ҳамаи онҳое, ки ба Ӯ муроциат мекунанд, баракати фаровон медиҳад. ¹³ Зоро, «ҳар касе ки номи Худовандро ба забон гирифта, фарёд кунад, начот ҳоҳад ёфт»**

¹⁴ Аммо чӣ тавр одамон, дар ҳоле ки ба Худованд имон наовардаанд, номи Ӯро ба забон гиранд? Чӣ тавр дар бораи Ӯ нашунида имон биёранд? Инчунин, агар касе ба онҳо хушхабарро эълон накунад, чӣ тавр мешунаванд? ¹⁵ Ҳамчунин чӣ тавр касе, ки барои эълон кардани хушхабар фиристода нашуда бошад, хушхабарро эълон кунад? Чунон ки навишта шудааст: «Чӣ хел зебоянд пойҳои одамоне, ки хабари хушро эълон мекунанд»*** ¹⁶ Аммо на ҳама хабари хушро қабул карданд. Зоро пайғамбар Ишаъё чунин мегӯяд: «Эй Худованд, кист, ки ба паёми мо бовар кардааст?»**** ¹⁷ Бинобар ин, имон аз шунидан ба вучуд меояд, яъне аз шунидани хабари хуш дар бораи Масех пайдо мешавад.

¹⁸ Вале ман пурсидан меҳоҳам, ки оё исроилиён хабари хушро нашунидаанд? Албатта шунидаанд! Зоро дар навиштаот чунин омадааст: «Овози эълонкунандагон дар тамоми олам паҳн шудааст ва суханони онҳо то ба канораҳои чаҳон расидаанд»***** ¹⁹ Вале боз мепурсам, шояд ҳалқи Исроил нафаҳмид? Лекин Ҳудо ба воситаи Мусо ба исроилиён чунин мегӯяд: «Ман ба воситаи мардуме, ки ҳатто ҳалқ ҳисоб намешаванд, шуморо ба рашк ҳоҳам овард ва бо ҳалқи бефаҳм шуморо ба ғазаб ҳоҳам овард»***** ²⁰ Сипас пайғамбар Ишаъё сухани Ҳудо-ро далерона эълон мекунад: «Маро онҳое ёфтанд, ки Маро

* 10:11 Ишаъё 28:16

** 10:13 Юил 2:32

*** 10:15 Ишаъё 52:7

**** 10:16 Ишаъё 53:1

***** 10:18 Забур 18:5

***** 10:19 Такорори Шариат 32:21

чустучӯ намекарданد. Ман Худро ба онхое маълум кардам, ки дар бораи ин аз Ман хоҳиш накарда буданд».*²¹ Аммо дар бораи ҳалқи Истроил чунин мегӯяд: «Тамоми рӯз ба сӯйи ин мардуми беитоат ва якрав дастони Худро дароз кардам»**.

Худо ҳалқи Истроилро рад накардааст

11 ¹Пас саволе ба миён меояд: Наход ки Худо ҳалқи Худро рад карда бошад? Албатта, не! Худи ман ҳам истроилиам ва аз насли Иброҳим, аз қабилаи Бинёмин ҳастам. ²Худо ҳалқашро, ки аз аввал интихоб карда буд, рад накардааст! Оё шумо намедонед, ки навиштаот дар бораи пайғамбар Илёс чӣ мегӯяд? Чӣ тарз ӯ дар пеши Худо аз истроилиён шикоят карда мегӯяд: ³«Худовандо, онҳо пайғамбаронатро қуштанд ва қурбонгоҳҳои Туро вайрон карданд. Танҳо ман мондаам ва маро ҳам қуштан меҳоҳанд».^{***} ⁴Лекин Худо ба вай чӣ ҷавоб дод? «Ман барои Худ ҳафт ҳазор одамро, ки ба бути Баал саҷда накардаанд, нигоҳ доштаам».^{****}

⁵Инчунин, дар замони ҳозира ҳам шумораи ҳами истроилиёни вафодор бокӣ мондааст, ки Худо онҳоро аз рӯйи файзу меҳрубониаш интихоб кардааст. ⁶Агар аз рӯйи файзу меҳрубонӣ интихоб шуда бошанд, пас на аз рӯйи кору амалашон интихоб шудаанд, вагарна файз дигар файз намебуд.

⁷Аз ин чӣ бармеояд? Он чиро, ки ҳалқи Истроил мечуст, наёфт. Танҳо истроилиёни интихобшуда ба даст оварданд, лекин истроилиёни боқимонда гарданшах шуданд. ⁸Чунон ки дар навиштаот омадааст: «Худо ба онҳо рӯҳи хоболудӣ, ҷашми нобинову гӯши ношунаво дод, ки то имрӯз дар ҳамин ҳолат бимонанд».^{*****}

* 10:20 Ишаъё 65:1

** 10:21 Ишаъё 65:2

*** 11:3 3 Подшоҳон 19:10, 14

**** 11:4 3 Подшоҳон 19:18

***** 11:8 Такрори Шариат 29:4; Ишаъё 29:10

⁹ Инчунин, пайғамбар Довуд мегүяд: «Бигзор дастархонашон барои онҳо дом ва тӯру санги пешпоҳӯрӣ шавад ва ҷазои ҳудро бинанд. ¹⁰ Бигзор ҷашми онҳоро торикий зер кунад ва пушташон абадан дар зери бор ҳам гардад!»*

Ғайрияҳудиён начот ҳоҳанд ёфт

¹¹ Ман боз мепурсам: Магар яҳудиён пешпоҳӯрда чунон афтодаанд, ки дигар барҳеста наметавонанд? Албатта, не! Лекин беитоатии онҳо ба ғайрияҳудиён низ начот овард, то ки ба воситаи ин дар вуҷуди яҳудиён ра什к пайдо шавад. ¹² Агар беитоатии яҳудиён барои ҷаҳон баракатҳои фаровон оварда бошад ва афтоданашон барои ғайрияҳудиён баракатҳои фаровон дода бошад, пас пурра начот ёфтани ҳалқи Исроил чӣ қадар баракати зиёдтаре меорад?!

¹³ Ҳоло бошад, ман ба шумо – ғайрияҳудиён, сухан мегӯям. Ман барои ғайрияҳудиён фиристодаи Ҳудо ҳастам ва барои ин ҳизматам Ӯро ситоиш мекунам. ¹⁴ Умед дорам, ки ҳамин тавр яҳудиёни ҳаммиллатамро нисбат ба шумо ба ра什к оварда, ақаллан баъзеи онҳоро начот медиҳам. ¹⁵ Азбаски рад шудани онҳо сабаби оштии ҷаҳон бо Ҳудо шудааст, пас қабул шудани онҳо сабаби зиндашавии мурдагон мегардад! ¹⁶ Агар заволаи аввалини ҳамир ба Ҳудо бахшида шуда бошад, тамоми ҳамир ҳам аз они Ҳудост. Инчунин, агар решай дараҳт ба Ҳудо бахшида шуда бошад, шоҳаҳои он ҳам аз они Ҳудост.

¹⁷ Агар баъзеи шоҳаҳо шикаста партофта шуда бошанд ва ту, ки шоҳаи зайдуни ёбой ҳастӣ, дар ҷойи онҳо пайванд шуда, аз шираи решай зайдун ғизо гирий, ¹⁸ пас дар пеши он шоҳаҳои шикасташуда фаҳр накун. Агар фаҳр кунӣ, дар хотир дор, ки на ту решаро дошта истодай, балки решаш туро дошта меистад. ¹⁹ Шояд ту гӯйӣ: «Он шоҳаҳо шикаста партофта шудаанд, то ки ман пайванд шавам». ²⁰ Ҳуб! Лекин он шоҳаҳо ба сабаби беимониашон шикаста шудаанд, ту бошӣ ба воситаи имон дар ҷойи

* ^{11:10} Забур 68:23-24

онҳо истодай. Барои ҳамин ҳавобаланд нашав, балки битарс!

²¹ Зеро, агар Худо ба шохаҳои табиӣ раҳм накарда бошад, ба ту низ раҳм намекунад. ²² Дар хотир дор, ки Худо ҳам меҳрубон ва ҳам саҳтгир аст. Ӯ нисбат ба онҳое, ки афтоданд, саҳтгир аст, лекин нисбат ба ту меҳрубон аст, ба шарте ки дар меҳрубонии Худо зиндагиро давом дихӣ, вагарна ту ҳам бурида партофта мешавӣ. ²³ Агар исроилиён низ аз беимонии худ даст кашанд, боз пайванд мешаванд, чунки Худо қудрат дорад, ки онҳоро аз нав ба дарахт пайванд кунад. ²⁴ Агар ту аз зайдуни ёбой бурида шуда, ба тарзи ғайритабиӣ ба зайдуни боғӣ пайванд шуда бошӣ, пас баргашта ба дарахти худ пайванд шудани шохаҳои табиӣ боз ҳам осонтар мешавад.

Файзу меҳрубонии Худо барои ҳама аст

²⁵ Эй бародарону ҳоҳарон, ман меҳоҳам ба шумо як сирро қушоям, то ки шумо худро аз ҳад зиёд доно нагиред. Якравии як қисми исроилиён танҳо то вакте давом меёбад, ки шумо-раи пурраи ғайрияҳудиён ба назди Худо ояд. ²⁶ Ҳамин тавр тамоми ҳалқи Исроил начот меёбад, чунон ки дар навиштаҷот омадааст: «Аз Сион Ҳалоскунанда меояд ва гуноҳҳои наслҳои Яъқубро дур месозад! ²⁷ Аҳду паймони Ман чунин мешавад, вакте ки гуноҳҳояшонро аз онҳо дур месозам».*

²⁸ Яхудиён душмани ҳушҳабари Худо шуданд, то ки шумо – ғайрияҳудиён, фоида ёбед. Лекин онҳо ҳалқи интихобшудаи Худо ҳастанд ва ба хотири аҷдодонашон Худо онҳоро дӯст медорад. ²⁹ Зеро даъвату баракатҳои Худо ивазнашавандаанд!

³⁰ Шумо низ як замон ба Худо итоат намекардед, лекин ҳоло ба хотири беитоатии яхудиён Худо ба шумо раҳм кардааст. ³¹ Ҳамчунин, яхудиён низ ҳоло беитоатӣ қардаанд ва ба хотири ин Худо ба шумо раҳм кардааст, то ки онҳо ҳам ба монанди шумо раҳм карда шаванд. ³² Худо ҳамаи ҳалқҳоро ба зиндони беитоатӣ партофтааст, то ки ба ҳама раҳм кунад.

* ^{11:27} Ишаъё 27:9; 59:20-21; Ирмиё 31:33-34

- 33 Чӣ қадар бузург аст сарвату ҳикмат ва дониши Худо!
Кӣ метавонад, қарорҳои Ӯро фаҳмонад
ва кӣ метавонад, роҳҳои Ӯро дарк кунад?!
- 34 «Кӣ метавонад, андешаҳои Худовандро бифаҳмад?
Ё кӣ метавонад, ба Ӯ маслиҳате дихад?**
- 35 Кист, ки Худовандро қарздор карда бошад, ки Ӯ бояд
ба вай баргардонад?»**
- 36 Зеро ҳама чиз аз Ӯ ва ба воситай Ӯ ва барои Ӯ аст! Ба Ӯ то
абад шаъну шараф бод! Омин!

Масех ҳаёти нав мебахшад

12 ¹ Бинобар ин, эй бародарону хоҳарон, ба хотири меҳрубонии Худо аз шумо илтимос мекунам, ки ба-данҳои худро ба мисли қурбонии зинда, пок ва писандидаги Худо баҳшед. Зеро парастиши ҳақиқии шумо чунин аст. ² Ба мисли одамони ин ҷаҳон зиндагӣ накунед, балки гузоред, ки Худо ба воситай тағиӣр додани фикррониатон аз шумо одами нав созад. Он гоҳ шумо фаҳмида метавонед, ки хости нек ва писандидаву комили Худо чӣ будааст.

³ Аз рӯйи хуқуқи фиристодаи Масех буданам ба ҳар яки шумо мегӯям, ки худро аз он, чӣ ҳастед, болотар нахисобед. Лекин дар бораи худ мувофиқи имоне, ки Худо ба ҳар яки мо додааст, хоксорона фикр кунед. ⁴ Чунон ки мо дар як бадан узвҳои гуногун дорем ва ҳар яки онҳо вазифаи худро дорад, ⁵ ҳамон тавр ҳамаи мо низ, ки бисёр ҳастем, дар ягонагӣ бо Масех як баданро ташкил медиҳем ва нисбат ба яқдигар узви як бадан ҳастем. ⁶Худо аз рӯйи файзу меҳрубониаш ба мо атоҳои гуногун додааст. Барои ҳамин, агар касе атои расондани паёми Худоро дошта бошад, ба андозаи имонаш паём расонад. ⁷ Агар атои хизматгорӣ бошад, бигзор хизмат кунад. Агар атои таълимдиҳӣ бошад, таълим дихад. ⁸ Агар атои дилбардорӣ бошад, бигзор

* 11:34 Ишаъё 40:13

** 11:35 Айюб 41:11

дигаронро дилбардорӣ кунад. Агар атои хайру саҳоватмандӣ бошад, бо дасти кушод хайр кунад. Касе атои роҳбари дошта бошад, бо ҷидду ҷаҳд роҳбари кунад. Агар касе атои ба дигарон раҳму шафқат нишон додан дошта бошад, онро бо хурсандӣ нишон дихад.

Қоидаҳо барои имондорон

⁹ Бигзор муҳаббати шумо самимӣ бошад. Аз бадӣ нафрат кунед ва ба некӣ бичаспед. ¹⁰ Якдигарро бо муҳаббати бародарона дӯст доред. Дигаронро аз худ зиёдтар ҳурмат кунед. ¹¹ Танбал набошед, балки қӯшишу ғайрат намоед ва бо рӯҳи гарму ҷӯшон ба Ҳудованд хизмат кунед. ¹² Дар умед шодӣ кунед, дар азобҳо пуртоқат бошед ва дуогӯйиро давом дихед. ¹³ Агар имондорон муҳтоҷ бошанд, ёрӣ дихед ва дар меҳмоннавозӣ боғайрат бошед.

¹⁴ Озордиҳандагони худро дуои нек кунед. На лаънат, балки дуои нек! ¹⁵ Бо онҳое, ки ҳушхол ҳастанд, ҳурсандӣ кунед ва бо онҳое, ки гиря мекунанд, гиря кунед. ¹⁶ Бо якдигар дар ҳамфирӣ зиндагӣ кунед. Ҳавобаланд набошед, балки бо одамони одиу фурӯтан низ рафтумад кунед. Ҳудро аз дигарон донотар нагиред! ¹⁷ Ба ивази бадӣ бадӣ накунед, балки қӯшиш кунед, ки ҳамаи корҳоятон дар назари тамоми мардум нек бошанд. ¹⁸ Ба қадри имкон, бо ҳамаи одамон сулҳу салоҳ дошта бошед.

¹⁹ Эй азизон, ҳеч вақт аз касе қасос нагиред, балки онро ба Ҳудо ва ғазаби Ӯ супоред. Чунон ки Ҳудованд мегӯяд ва навишта шудааст:

«Қасосгирӣ аз они Ман аст ва Ман ҷазо медиҳам».*

²⁰ Баръакс: «Агар душманат гурусна бошад, ба вай ҳӯрок дех ва агар ташна бошад, об дех, чунки бо ин корат ба сарааш оташпора мерезӣ»** ва ӯ шармандаву пушаймон мешавад.

* 12:19 Такрори Шариат 32:35

** 12:20 Масалҳо 25:21-22

²¹ Нагузоред, ки бадӣ бар шумо ғолиб ояд, балки бадиро бо некӣ мағлуб созед.

Итоат ба ҳукумат

13 ¹Ҳар одам бояд ба ҳукумати давлатӣ итоат намояд.

Зеро ҳар ҳукумат аз тарафи Худост ва он ҳукуматеро, ки ҳоло дар сари қудрат мебошад, Худо гузаштааст. ² Барои ҳамин ҳар шахсе, ки зидди ҳукумат мебарояд, бар зидди амри Худо мебарояд ва барои ин кораш маҳкум карда мешавад.

³ Зеро на некукорон, балки бадкорон аз хокимон метарсанд. Агар ҳоҳӣ, ки аз ҳукумат натарсӣ, корҳои нек кун ва он туро таъриф мекунад. ⁴Хокимон хизматгорони Худоянд ва ба фоидай ту амал мекунанд. Аммо, агар ту бадкор бошӣ, пас битарс, чунки қудрату тавоноиашон бехуда нест ва онҳо туро ҷазо медиҳанд. Хизмати онҳо ба Худо аз он иборат аст, ки бадкоронро ба ҷавобгарӣ қашанду онҳоро ҷазо диханд. ⁵ Бинобар ин шумо бояд на танҳо ба сабаби тарси ҷазо, балки аз рӯйи вичдон низ ба ҳукумат итоат намоед.

⁶ Барои ҳамин ҳам шумо андоз месупоред, зеро, вақте ки ҳукумат вазифаи худро иҷро мекунад, ба Худо хизмат менамояд.

⁷ Ҳар қарзеро, ки дар пеши ҳукумат доред, иҷро намоед: бочу андозро ба андозигрон супоред ва инчунин ҳукуматдоронро ҳурмату иззат намоед.

Муҳабbat

⁸ Ба ғайр аз қарзи муҳабbat аз касе чизе қарздор набошед. Зеро, ҳар кӣ каси дигарро дӯст дорад, фармонҳои шариатро аллакай иҷро кардааст. ⁹ Зеро фармонҳои шариат ба мисли «зино накун», «катл накун», «дуздӣ накун», «моли шахси дигарро ҳавас накун»* ва монанди инҳо дар як фармон «дигаронро мисли худат дӯст бидор»** хулоса ва ифода шудаанд.

* 13:9 Хуруҷ 20:13-15, 17; Такрори Шариат 5:17-19, 21

** 13:9 Ибодат 19:18

¹⁰Мұхаббат ба дигарон баді намекунад. Барои ҳамин мұхаббат ичрои тамоми фармонҳои шариат аст.

Рұзи бозгашти Масех

¹¹Илова бар ин, шумо медонед, ки холо чӣ гуна замон аст ва вакти он расидааст, ки мо аз хоб бедор шавем. Зеро акнун начотамон нисбат ба он вакте, ки мо имон оварда будем, боз ҳам наздиктар шудааст. ¹²Шаб ба охир расида истодааст ва рӯз равшан мешавад. Барои ҳамин мо бояд корҳои торикиро чун либоси кухна кашида партоем ва аслиҳаи нуронӣ пӯшем. ¹³Биёед, мувофиқи он чи дар равшанини рӯз шоиста аст, бе айшу ишрат, бе мастигарӣ, бе расвою бадаҳлоқӣ ва бе ҷанҷолу ҳасадхӯрӣ зиндагӣ кунем. ¹⁴Шумо бояд Худованд Исои Масехро ҳамчун либос бипӯшед ва дигар ба табииати гунаҳкоратон ва ҳавасҳои бади он тан надихед.

Айбдор кардани дигарон

14 ¹Дар бораи фикру ақидаҳои шахси сустимон баҳс на-
карда, ӯро қабул намоед. ²Масалан, бародаре бовар
мекунад, ки ҳӯрдани ҳама чиз мумкин аст, лекин бародари
сустимон танҳо сабзавот меҳӯрад. ³Шахсе, ки ҳӯрдани ҳама
чиизро раво медонад, набояд шахсеро, ки парҳез мекунад, паст
шуморад. Инчунин, шахси парҳезкунанда набояд шахсеро,
ки ҳама чиизро меҳӯрад, айбдор намояд, чунки Ҳудо ӯро қабул
намудааст. ⁴Ту кистӣ, ки хизматгори шахси дигарро айбдор
мекунӣ? Ҳӯчайнин вай худаш ҳал мекунад, ки хизматгораш аз
уҳдаи кораш баромад ё не. Лекин бо ёрии Худованд он хиз-
матгор албатта аз уҳдаи кораш мебарояд.

⁵Яке фикр мекунад, ки як рӯз аз рӯзҳои дигар мұхимтар аст,
лекин барои шахси дигар ҳама рӯзҳо баробаранд. Бигзор ҳар
одам дар ин масъала дар фикру ақидаи худаш устувор бошад.
⁶Касе ки як рӯзи муайянро мұхим мешуморад, инро ба хоти-
ри Худованд мекунад. Инчунин, касе ки ҳама чиизро меҳӯрад,
ба хотири Худованд меҳӯрад, чунки Ҳудоро барои ҳӯрок шукр

мегүяд. Ҳамчунин, шахсе, ки чизеро намехұрад, инро ба хотири Худованд мекунад ва Худоро шукр мекунад.⁷ Касе аз мөбарои худ зиндагй намекунад ва ҳеч кас барои худ намемирад.⁸ Агар зиндагй кунем, ба хотири Худованд зиндагй мекунем ва агар бимирем, ба хотири Худованд мемирем. Барои ҳамин, хоҳ зинда бошем, хоҳ мурда, мө аз они Худованд ҳастем.⁹ Барои он ки Масех ҳукмрони мурдагону зиндагон шавад, Ү мурд ва зинда шуд.

¹⁰ Пас, чаро ту бародари худро айбдор мекуні? Ё барои чī ту бародаратро паст мешуморӣ? Охир, ҳамаи мө дар пеши таҳти Ҳудо ҷавоб ҳоҳем дод.¹¹ Зеро дар навиштачот чунин омадааст: «Худованд чунин мегүяд:

Ба ҳаёти Ҳуд қасам, ки ҳамаи одамон дар пеши Ман
зону мезананд
ва бо забони худ Ҳудоро эътироф намуда, ситоиш
мекунанд!»*

¹² Бинобар ин ҳар яки мө дар пеши Ҳудо барои худ ҷавоб ҳоҳем дод!

Сабаби мушкилоти дигарон нашавед

¹³ Аз ин рӯ, биёед, якдигарро дигар айбдор нақунем. Беҳтараш қўшиш намоем чунон зиндагй кунем, ки сабаби дар имон пеш-по ҳўрда афтодани имондори дигар нашавем.¹⁴ Ман медонам ва дар ягонагй бо Худованд Исо боварии комил дорам, ки ягон ҳўрок худ аз худ ҳаром нест. Лекин, агар шахсе ягон ҳўрокро ҳаром ҳисобад, он ҳўрок барояш ҳаром мешавад.¹⁵ Агар бародар ё ҳоҳари имондорат ба сабаби ҳўроке, ки ту меҳӯрӣ, хафа шавад, пас ту дигар аз рӯйи муҳаббат зиндагй намекуні. Бо ҳўрокат касеро, ки барояш Масех мурдааст, нобуд нақун.¹⁶ Нагузоред, чизҳое, ки шумо барои худ дурусту раво меҳисобед, аз тарафи дигарон бадгўйӣ карда шаванд.¹⁷ Зеро Подшохии Ҳудо на аз ҳўрдану нӯшидан, балки аз росткорӣ, сулху осоиштагӣ

* ^{14:11} Ишаъё 45:23

ва хурсандие, ки Рӯхулқудс медиҳад, иборат аст! ¹⁸ Шахсе, ки ҳамин тавр ба Масех хизмат мекунад, ҳам ба Худо писанд аст ва ҳам дигарон ўро эҳтиром мекунанд.

¹⁹ Пас, биёед, саъю қўшиш намоем, ки дар байни мо сулҳ бошад ва якдигарро дар имон устувор гардонем.

²⁰ Ба хотири хўрок кори Худоро вайрон накун. Хўрдани ҳамаи хўрокҳо равост, лекин, агар бо хўроки хўрдаат ту сабаби дар имон афтодани каси дигар шавӣ, кори бад мекунӣ. ²¹ Беҳтараш аз хўрдани гўшт ва нўшидан шароб ва ё ягон кори дигаре, ки сабаби дар имон пешпо хўрдани бародару ҳоҳарат мешавад, даст каший. ²² Бигзор фикру ақидаҳои шахсии ту дар бораи ин масъала дар байни ту ва Худо бимонанд. Хушбахт аст касе, ки барои интихоби кардааш худро айбдор намекунад. ²³ Лекин, агар шахсе шубҳа кунад, ки хўрдани чизе равост ё раво нест ва онро хўрад, айбдор мешавад, чунки мувофиқи имони худ рафтор намекунад. Зеро ҳар коре, ки аз рӯйи имон карда на-мешавад, гуноҳ аст.

Дуои ниҳоии Павлус

²⁴ Биёед, Худоро ҳамду сано хонем! Ў метавонад, шуморо дар имон мустаҳкам намояд, чунон ки хушхабари эълонкардаам мегўяд. Ин хабар дар бораи Исои Масех аст, чунон ки ба мо ҳақиқате мекушояд, ки асрҳои зиёд ҳамчун сир ниҳон буд. ²⁵ Лекин ҳоло ин ҳақиқати ниҳонӣ ба воситай навиштаҳои пайғамбарон ва ба фармони Худои абадӣ ба ҳамаи ҳалқҳо кушода шудааст, то ки ҳама ба Худо имон оваранд ва ба Худо итоат кунанд. ²⁶ Тамоми шаъну шараф ба воситай Исои Масех ба ягона Худои хирад то абад бод! Омин.

Ёрӣ ба дигарон

15 ¹Мо ки дар имон устувор ҳастем, бояд ба сустимонон дар душвориҳояшон қўмак қунем ва на танҳо дар бораи фоидай худ фикр қунем. ²Ҳамаи мо бояд қўшиш қунем, ки ба бародарону ҳоҳарон писанд оем ва барои фоидаву дар имон

бокувват шудани онҳо кўмак расонем.³ Масех низ дар бораи фоидай Худ фикр намекард, лекин, чунон ки дар навиштаот омадааст: «Ҳақоратҳои бадгўёни Ту бар сари Ман афтодаанд».*⁴ Зеро ҳар он чизе, ки дар навиштаот аз замони пеш омадааст, барои таълим додани мо мебошад, то ки ба воситай тоқату дилбардорие, ки навиштаот ба мо мебахшад, умед дошта бошем.⁵ Бигзор Худо, ки сарчашмаи тоқату дилбардорист, ба шумо қувват дихад, ки аз пайи Исой Масех рафта, бо якдигар ҳамфикр бошед.⁶ Он гоҳ ҳамаи шумо бо як дилу як забон Худо-ро, ки Падари Худовандамон Исой Масех аст, ситоиш мекунед.

Хушхабар барои ҳама аст

⁷ Бинобар ин, чунон ки Масех шуморо қабул намудааст, шумо низ барои шаъну шарафи Худо якдигарро қабул намоed.⁸ Зеро ба шумо мегўям, ки Масех хизматгори яхудиён шуд, то ки вафодории Худоро нишон дихад ва тасдиқ намояд, ки Худо нисбати аҷдодони яхудиён ваъдаҳояшро ичро кардааст.⁹ Инчунин, Масех барои он омадааст, ки ғайрияҳудиён Худоро барои раҳму шафқаташ ситоиш кунанд, чунон ки дар навиштаот омадааст: «Барои ҳамин Туро дар байни дигар ҳалқҳо ситоиш мекунам ва дар васфи номи Ту ҳамду сано меҳонам».^{**}
¹⁰ Инчунин, дар навиштаот омадааст: «Эй ғайрияҳудиён, якчоя бо ҳалқи Худо шодӣ кунед!»***¹¹ Ҳамчунин: «Эй ҳамаи ғайрияҳудиён, Худовандро ситоиш кунед! Эй тамоми ҳалқҳо, Ӯро ҳамду сано хонед!» ****¹² Пайғамбар Ишаъё низ чунин мегўяд: «Решаи Ишой, яъне вориси шоҳ Довуд омада, подшоҳ мешавад ва бар ғайрияҳудиён хукмронӣ мекунад. Тамоми ҳалқҳо ба Ӯ умед мебанданд»*****¹³ Бигзор Худо, ки сар-

* 15:3 Забур 68:10

** 15:9 2 Подшоҳон 22:50; Забур 17:50

*** 15:10 Такрори Шариат 32:43

**** 15:11 Забур 116:1

***** 15:12 Ишаъё 11:10

чашмаи умед аст, ба воситаи имонатон шуморо пур аз сулху осоиштагӣ ва шодӣ гардонад, то ки шумо ба воситаи қувваи Рӯхулқудс умеди фаровон дошта бошед.

Сабаби навиштани ин нома

¹⁴ Бародарону хоҳарон, ман боварии комил дорам, ки шумо пур аз некӣ ҳастед ва барои насиҳат кардани яқдигар дониши пурра доред. ¹⁵ Лекин ман чуръат намудам, ки дар ин нома ба шумо баъзе чизҳоро хотиррасон намоям. Зеро Худо аз рӯйи файзу меҳрубониаш ба ман ато намудааст, ки ¹⁶ дар байни ғайрияҳудиён хизматгори Исои Масех бошам. Ман чун коҳин хизмат карда хушҳабари Худоро ба ғайрияҳудиён эълон менамоям, то ки онҳоро ҳамчун қурбонии писандидае, ки Рӯхулқудс пок намудааст, ба Худо тақдим намоям. ¹⁷ Ҳамин тавр ман метавонам, аз корҳое, ки дар ягонагӣ бо Исои Масех барои Худо кардаам, фахр кунам. ¹⁸ Зеро чуръат намекунам, ки ба ғайр аз он чизе, ки Масех барои итоаткори Худо гардонидани ғайрияҳудиён ба воситаи ман кардааст, гап занам. Масех инро ба воситаи сухану амал, ¹⁹ қувваи аломатҳову мӯҷизаҳо ва бо қувваи Рӯҳи Худо кардааст. Ҳамин тавр ман хушҳабарро дар бораи Масех аз Уршалим то ба вилояти Илурикӯн пурра эълон кардаам. ²⁰ Ман ҳамеша кӯшиш менамоям, хушҳабарро дар чое эълон кунам, ки то ҳол дар бораи Масех нашунидаанд, то ки бар болои таҳкурсии дигарон бино накунам. ²¹ Аммо, чунон ки дар навиштаот омадааст: «Онҳое, ки аз Ӯ ҳабар надоштаанд, ҳоҳанд дид ва онҳое, ки нашунидаанд, ҳоҳанд фахмид».* ²² Ин ҳама сабаб шуд, ки бо вуҷуди кӯшишҳои зиёдам ба наздатон омада натавонистам.

Павлус масеҳиёни Румро дидан меҳоҳад

²³ Ҳоло бошад, дар ҳамаи ин минтақаҳо корҳоямро анҷом додаам. Акнун ки солҳои зиёд дар интизори дидани шумо

* 15:21 Ишаъё 52:15

будам, ²⁴ нақша дорам, ки ҳангоми сафарам ба Испания ба назди шумо биёям. Умединорам, ки аз дидоратон сер мешавам ва шумо барои сафари ояндаам ба ман кумак мекунед.

²⁵Худи ҳозир бошад, ман ба шаҳри Уршалим рафта истодаам, то ки ба имондорони он ҷо хизмат намоям. ²⁶Зоро ҷамоатҳои имондорони вилоятҳои Мақдуния ва Охоя ҳоҳиш пайдо карданд, ки барои камбағалони ҷамоати имондорони Уршалим кумакпулӣ ҷамъ карда фиристанд. ²⁷Онҳо ин корро бо ҳурсандӣ анҷом додаанд ва дар ҳақиқат ҳам аз имондорони Уршалим қарздоранд. Чунон ки ғайрияҳудиён дар баракатҳои рӯҳонии имондорони яҳудӣ ҳамроҳ шуданд, ҳамон тавр низ бояд ба онҳо дар муҳтоҷиҳои зиндагиашон кумак кунанд. ²⁸Аз ин рӯ, вақте ки ин корро анҷом медиҳам, яъне пули ҷамъкардаро ба дасташон месупорам, ба Испания раҳсипор шуда, шуморо ҳабар мегирам. ²⁹Ман боварӣ дорам, ки ҳангоми омаданам, Масех ба ҳамаи мо баракатҳои фаровон медиҳад.

³⁰Бародарону ҳоҳарони азиз, аз шумо ба хотири Худованда-мон Исой Масех ва муҳаббати Рӯҳулқудс илтимос мекунам, ки ҳамроҳам бо ҷидду ҷаҳд ба Худо дуо кунед. ³¹Яъне дуо кунед, ки ман ба дasti беимонони сарзамини Яҳудия наафтам. Ҳамчунин, дуо кунед, ки имондорони Уршалим қӯмакпули-еро, ки ба онҳо бурда истодаам, бо ҳурсандӣ қабул намоянд. ³²Ҳамин тавр, агар ҳости Худо бошад, ман ҳурсандона ба назди шумо омада, аз диданатон қуввати нав мегирам. ³³Худо, ки сарчашмаи сулҳу осоиштагӣ аст, бо ҳамаи шумо бод! Омин.

Павлус ба дӯстони ҳуд салом мефиристад

16 ¹Мехоҳам ба шумо ҳоҳарамон Фибиро, ки дар ҷамоати имондорони шаҳри Канҳария хизмат мекунад, муаррифӣ кунам. ²Ӯро, чунон ки ба имондорон ҳос аст, ба хотири Худованд қабул кунед ва агар ба ӯ ҷизе лозим бошад, ёрӣ дихед. Зоро ҳудаш ҳам ба бисёриҳо ва ба ман низ ёрӣ додааст.

³Ба Прискила ва Акило, ки дар хизмати Исой Масех ҳамкорони ман ҳастанд, салом расонед. ⁴Онҳо ба хотири ман

чони худро дар хатар гузошта буданд. На танҳо ман, балки тамоми чамоатҳои имондорони ғайрияҳудӣ аз онҳо миннатдоранд.⁵ Инчунин ба ахли чамоати хонагии онҳо саломи маро расонед.

Ба дӯсти азизам – Апайнитус, ки якумин шуда дар вилояти Осиё ба Масеҳ имон овард, салом расонед.

⁶ Инчунин, ба Марям, ки барои шумо хеле заҳмат кашидааст, салом гӯед.

⁷ Ба ҳамватаёнам – Андроникос ва Юния, ки ҳамроҳи ман дар зиндон буданд, салом расонед. Онҳо дар байни фиристодагони Масеҳ хеле машҳуранд ва пеш аз ман ба Масеҳ имон оварда буданд.

⁸ Ба Амплиёс, ки дар Худованд дӯсти азизи ман аст, салом гӯед.

⁹ Ҳамҷунин, ба Урбонус, ки дар хизмати Масеҳ ҳамкори мост ва ба дӯсти азизам – Истохис салом расонед.

¹⁰ Ба Апиллис, ки ба Масеҳ вафодор буданашро исбот кардааст, салом расонед.

Ба тамоми хонаводаи Аристобулус салом гӯед.

¹¹ Ба ҳамватаёнам – Ҳиродиён салом гӯед.

Инчунин, ба онҳое, ки дар хонаводаи Наркисус ба Худованд имон доранд, салом расонед.

¹² Ба Трифайно ва Трифусо, ки барои Худованд фаъолона хизмат мекунанд ва ба Парсиси азиз, ки барои Худованд хеле меҳнат кардааст, салом расонед.

¹³ Ба Руфус, ки интихобшудаи Худованд аст ва ба модараш, ки ҳамҷунин модари ман шудааст, салом гӯед.

¹⁴ Ҳамҷунин ба Асинкритус, Флигӯн, Ҳермос, Патрубос, Ҳермис ва ба дигар бародарону хоҳароне, ки бо онҳо хастанд, салом расонед.

¹⁵ Ба Филӯлӯгус ва Юлиё, Нириёсу хоҳараш ва Улимпос ва инчунин ба тамоми имондороне, ки ҳамроҳи онҳоянд, салом гӯед.

¹⁶ Якдигарро ба оғӯш гирифта, салом гӯед. Ҳамаи чамоатҳои Масеҳ ба шумо салом мегӯянд.

Насихатхой охирини Павлус

¹⁷ Бародарону хохарон, хохиш мекунам, ки шумо аз он на-
фароне, ки дар байнатон чудой меандозанд ва одамонро аз
роҳи имон мезананд, эҳтиёт шавед ва аз онҳо дурӣ ҷӯед. Онҳо¹⁸
бо чунин рафторашон бар зидди таълимоти гирифтаатон ме-
бароянд. ¹⁹ Ин одамон на ба Ҳудованди мо – Масех, балки ба
ҳавасҳои бади ҳуд хизмат мекунанд. Онҳо хушомадгӯйӣ карда
бо суханҳои зебову ширин одамони содадилро фиреб медиҳанд.
²⁰ Аммо вафодории шумо ба ҳама маълум аст ва ман аз ин
хеле ҳурсанд ҳастам. Орзу дорам, ки шумо дар некӣ кардан
хирадманд бошед ва дар бадӣ кардан сода бошед. ²¹ Ҳудо ки
сарчашмаи сулҳу осоиштагӣ аст, ба зудӣ шайтонро дар зери
пойҳои шумо шикаст медиҳад. Файзу меҳрубонии Ҳудован-
дамон Исо бо шумо бод!

²¹ Ба шумо ҳамкорам – Тимотиос ва ҳамватаёнам – Лукюс,
Ёсун ва Сӯсипатрус салом мегӯянд.

²² Ман – Тартиюс низ, ки ин номаро аз забони Павлус на-
вишта истодаам, ҳамчун яке аз пайравони Ҳудованд ба шумо
салом мефиристам.

²³ Инчунин, Ғоюс ба шумо салом мефиристад. Ӯ маро ба ҳо-
нааш қабул карда, меҳмондорӣ менамояд ва тамоми ҷамоати
имондорон низ дар хонаи ӯ ҷамъ мешаванд.

Ҳазинадори шаҳр – Арастус ва бародари мо – Квартус низ
ба шумо салом мегӯянд.

²⁴ Бигзор файзу меҳрубонии Ҳудовандамон Исои Масех бо
ҳамаи шумо бошад! Омин.

НОМАИ ЯКУМ БА ҚУРИНТИЁН

Пешгуфтор

Исои Масех Павлусро, ки муаллифи ин нома аст, тақрибан соли 50-уми пас аз милод ба шаҳри Қуринтус фиристода буд. Дар он замон Қуринтус шаҳри қалони юнонӣ дар зери итоати шоҳаншоҳи Рум буд ва ба он ҷо савдогарон аз дигар давлатҳо барои хариду фурӯш меомаданд. Дар он шаҳр пайравони динҳои гуногун зиндагӣ мекарданд. Павлус ба Қуринтус омада, мардумро таълим медод, ки Исо ҷӣ гуна вафот кард, ҷӣ гуна гӯронида шуд ва ҷӣ гуна Ӯ аз мурдагон зинда гардид ва ҳамин тавр ҳозир Ӯ моро аз гуноҳҳоямон начот дода, бо Ҳудо оштӣ дода метавонад.

Онхое ки хушҳабари Масехро қабул карданд, аз динҳои гуногун, баъзеашон яҳудӣ, vale бисёрашон бутпараст буданд. Павлус ба онҳо таълим медод, ки ҷӣ гуна Ҳудои ҳақиқиро бояд парастиш намуд ва ҷӣ гуна ҳамчун ҷамоати имондорон барои дуо, омӯзиши Навиштаҷоти муқаддас ва рӯҳбаландкунији якдигар бояд ҷамъ шаванд. Ӯ дар он ҷо якуним сол истод, баъд он шаҳрро тарқ карда, сафарашро давом дод.

Ин мактуб дар бораи он аст, ки ҷӣ гуна масъалаҳои душворро бояд ҳал намуд. Одамон ба Павлус ҳабар дода буданд, ки дар байни имондорони шаҳри Қуринтус ҷудоиандозӣ ва дигар масъалаҳо пайдо шудааст. Барои ҳамин ӯ ин мактубро навишт, то ба саволҳои онҳо ҷавоб дихад ва дар ҳалли мушкилиҳояшон

ёрӣ расонад. Ӯ ба онҳо таълим медиҳад, ки чӣ гуна дар масъалаи гуноҳи чинсӣ, ҳӯроки ба бутҳо тақдимшуда ва дигар саволҳое, ки ба ҷамъомади парастиш даҳл доранд, ҳамчун имондор бояд фикр ва рафтор кунанд.

Ин мактуб ба хонандагони имрӯза ҳам даҳл дорад. Он ба мо дар ҷамоати имондорон роҳҳои ҳалли масъалаҳоро меомӯзонад, ки чӣ гуна бо гунаҳкорони ҷамоат, ки тавба кардан намехоҳанд, рафтор кунем, чӣ тавр гуногунфикриро бояд ҳал намоем ва ба фарҳанги гирду атрофамон чӣ ҳел муносибат кунем.

Саломи Павлус

1 ¹⁻² Салом ба ҷамоати имондорони шаҳри Қуринтус, яъне ба шумо, ки бо Исои Масех муттаҳид гардида, пок шудаед! Ҳудо шумо ва ҳамаи онҳоеро, ки дар ҳама ҷо ба Исои Масех дуо мекунанд, ҳамчун ҳалқи Ҳуд интихоб кардааст. Исои Масех Ҳудованди мову онҳо мебошад. Ман, Павлус, ки бо хости Ҳудо фиристодаи Исои Масех интихоб шудаам ва бародари мо Сӯстинис ³ файзу меҳрубонӣ ва сулҳу осоиштагии Ҳудо Падари мо ва Ҳудованд Исои Масехро бар шумо хоҳонем.

Миннатдории Павлус ба Ҳудо

⁴ Ман ҳамеша Ҳудоямро барои шумо, ки ба воситаи Исои Масех бароятон файзу меҳрубонӣ додааст, шукр мегӯям. ⁵ Чунки Ҳудо шуморо дар ягонагӣ бо Масех ҳаматарафа, ҳам дар ҳар сухану ҳам дар ҳар дониш сарватманд гардондааст, ⁶ то ки шаҳодати мо дар бораи Масех дар байни шумо мустаҳкам шавад. ⁷ Ва дар ҳоле ки шумо бозгашти Ҳудовандамон Исои Масехро интизор ҳастед, ба шумо аз тарафи Рӯҳи Ҳудо ҳар намуди қобилият ато шудааст. ⁸ Ҳудо шуморо то охир устувор нигоҳ медорад, то ки дар рӯзи бозгашти Ҳудовандамон Исои Масех беайб бошед. ⁹ Вағодор аст Ҳудое, ки шуморо барои муносибат доштан бо Писари Ҳуд Ҳудованди мо Исои Масех даъват намудааст.

Чудоиандозӣ дар ҷамоат

¹⁰ Бародарону ҳоҳарон, аз шумо илтиҷо мекунам, ки ҳамаатон ба номи Ҳудовандамон Исои Масех бо яқдигар яқдил ва ҳамфирӯзӣ ва дар як мақсад муттаҳид бошед. Дар байнатон ба ҷудоиандозӣ роҳ надиҳед.

¹¹ Инро барои он ба шумо мегӯям, ки ман аз ҳонаводаи ҳоҳар Ҳлӯй огоҳ шудам, ки шумо дар байни худ ҷанҷолу муноқиша мекунед. ¹² Ман дар назар дорам, ки шумо худро ба гурӯҳҳо тақсим карда, аз пайи роҳбарони гуногун меравед. Яке «Ман пайрави Павлус», дигаре «Ман пайрави Апуллус», нафаре «Ман пайрави Петрус» ва қасе «Ман пайрави Масех ҳастам» мегуфтааст. ¹³ Ба ҷойи он ки ҳамаатон аз пайи Масех равед, худро ба гурӯҳҳо тақсим карда байни худ баҳс мекунед. Оё ман ба хотири шумо ба салиб меҳкӯб шудам?! Не, Масех ба хотири шумо ба салиб меҳкӯб шуд. Ё шумо ба номи ман таъмид гирифтед?! Албатта не! Ҳамаи шумо ба номи Исои Масех таъмид гирифта, пайрави Ӯ шудед! ¹⁴ Шукри Ҳудо, ки ман ғайр аз Криспус ва Ғоюс ягон нафари шуморо таъмид надодаам. ¹⁵ Барои ҳамин қасе гуфта наметавонад, ки ман ӯро ба номи худам таъмид дода, пайрави худ гардондам. ¹⁶ Ҳа, ман боз Истефанусро бо ахли оилааш таъмид дода будам. Дар ёд надорам, ки дигар қасеро таъмид дода бошам. ¹⁷ Кори асосии ман таъмид додан нест, Масех маро барои ҳушхабарро эълон кардан фиристодааст. Аммо ҳушхабарро набояд бо ҳикмату дониши инсонӣ эълон кард, вагарна марги Исои Масех дар салиб құдраташро гум мекунад.

Ҳикмати Ҳудо

¹⁸ Барои нобудшавандагон паёми ба салиб меҳкӯб шудани Масех беақлӣ менамояд. Вале барои мо, ки дар роҳи начот ҳастем, ин ҳабар қуввати Ҳудост. ¹⁹ Зоро дар навиштаот омадааст: «Хиради хирадмандонро нобуд ва дониши донишмандонро рад мекунам».*

* ^{1:19} Ишаъё 29:14

²⁰ Күчост хирадманд?! Күчост устоди шариат?! Күчост баҳскунандаи ин замона? Магар Худо беақлӣ будани хикмату дониши ин чаҳонро нишон надодааст?! ²¹Худо хирадмандона қарор кард, ки чаҳон бо хиради худ ҳаргиз Ӯро наҳоҳад шинохт. Ӯ чунин писандид, ки ба воситай эълон кардани хушхабаре, ки чаҳон онро аблай мешуморад, имондоронро начот дихад. ²² Зоро ҳангоме ки яҳудиён барои исбот муъциза мечӯянду юнониён хирад, ²³мо Таъиншудаи Худо, яъне Масехро, ки ба салиб меҳкӯб шуда буд, эълон мекунем. Ин барои яҳудиён васваса ва барои ғайрияҳудиён бехирадӣ аст. ²⁴ Вале барои қасоне, ки Худо онҳоро даъват кардааст, чи яҳудию чи юнонӣ, Масех қувват ва хикмати Худо аст. ²⁵ Зоро бехирадии Худо аз хикмату дониши одамизод болотар аст ва сустии Худо аз қуввати одамизод бокувватар аст!

²⁶ Бародарону хоҳарон, ба ёд оред, ки ҳангоме ки Худо шуморо даъват кард, чӣ гуна будед. Оё аз нигоҳи ин чаҳон дар байнатон хирадмандону бокудратон ва ашрофзодагон бисёр буданд?! ²⁷ Лекин Худо бехирадони чаҳонро интихоб намуд, то ки хирадмандонро беобрӯ қунад ва нотавонони чаҳонро интихоб намуд, то ки бокувватонро шарманда қунад. ²⁸Ӯ одамони бекудрату назарногирро интихоб намуд, то ки ҳеч чиз будани одамони бокудратро нишон дихад. ²⁹ Барои ҳамин ҳеч кас дар пеши Худо фаҳр карда наметавонад. ³⁰Худо шуморо бо Исои Масех муттаҳид намуда, ба воситай Ӯ ба мо хиради Худро дод. Инчунин, ба воситай Масех Худо моро росткор гардонда, ҳалки Худ кард ва аз гуноҳ озод намуд. ³¹ Бинобар ин, чи хеле ки навиштаҷот мегӯяд, агар фаҳр кардан хоҳед, аз Худованд фаҳр қунед.*

Дар бораи Масехи меҳкӯбшуда

2 ¹Бародарону хоҳарон, ман ба пеши шумо барои эълон кардани шаҳодат дар бораи Худо омадам. Лекин онро бе

* 1:31 Ирмиё 9:24

калимаҳои адабӣ ва хиради инсонӣ гуфтам, ²чунки ман қарор додам, ки ба шумо танҳо дар бораи Исои Масех ва марги Ӯ дар салиб сухан мегӯям. ³Барои ҳамин дар наздатон суст ва дар тарсу ларзи бузурге будам. ⁴Суханону паёмамро бо суханони зебо ва ҳикмату дониши инсонӣ таълим намедодам, балки бо қуввати Рӯхулқудс, яъне Рӯҳи Худо онро ба шумо расондам. ⁵То ки бо ин тарз имони шумо на ба андешаҳои одамӣ, балки ба қуввати Худо такя кунад.

Ҳикмати Худо

⁶Вале мо барои имондорони баркамол хирадро эълон мекунем, лекин мо ҳикмату дониши ин ҷаҳон ё хиради ҳукмронони ин ҷаҳонро, ки нобуд мешаванд, таълим намедиҳем. ⁷Хираде, ки мо эълон мекунем, нақшай хирадмандонаи Худост. Пеш аз оғариниши олам Ӯ қарор дода буд, ки нақшааш барои манфиати мо аст, аммо онро пинҳон кард. ⁸Лекин ҳукмронони ин замон ин нақшай хирадмандонаи Худоро намедонистанд, чунки агар медонистанд, Худованди бузургро ба салиб меҳкӯб карда намекуштанд. ⁹Чунон ки дар навиштаҷот омадааст:

«Он чиро, ки Худо барои онҳое ки Ӯро дӯст медоранд,
муҳайё кардааст,
чашме надида, гӯше нашунида
ва дар борааш фикре ба дили одамизод наомадааст».*

¹⁰Аммо ин хирадро Худо ба воситаи Рӯҳаш ба мо ошкор кардааст. Зеро Рӯҳи Худо аз тамоми чиз, ҳатто аз андешаҳои Худо огоҳ аст. ¹¹Андешаҳои шахсро ғайр аз рӯҳаш, ки дар ўст, касе намедонад. Андешаҳои Худоро низ танҳо Рӯҳи Худо медонад. ¹²Мо на рӯҳи ин ҷаҳон, балки Рӯҳи Худоро қабул кардаем, то ҳар он чиро ки Худо ба мо ато додааст, бидонем.

¹³Суханонамонро на бо калимаҳое, ки ҳикмату дониши инсонӣ ба мо ёд додааст, балки бо калимаҳое, ки Рӯҳи Худо ба

* 2:9 Ишаъё 64:4

мо ёд додааст, мегүем. Ҳамин тавр чизҳои рӯҳониро ба одамони рӯҳонӣ мефаҳмонем.¹⁴ Касе ки рӯҳонӣ нест, аз Рӯҳи Худо ҳақиқатро қабул намекунад. Ин барояш беақлӣ аст, чунки ӯ қобилияти фаҳмидани онро надорад. Онро фақат бо ёрии Рӯҳ фаҳмидан мумкин аст.¹⁵ Аммо шахсе ки Рӯҳулқудс дорад, рӯҳонӣ аст ва ба ҳама чиз баҳо дода метавонад, лекин дигарон ба ӯ баҳо дода наметавонанд.¹⁶ Зоро дар навиштачот омадааст: «Ҳеч кас андешаҳои Худовандро фаҳмида наметавонад ва ҳам ба Ӯ маслиҳат дода наметавонад*».

Азбаски мо бо Масеҳ ҳамфир шудем, андешаҳояшро мефаҳмем.

Ман ва Апуллус – хизматгорони Масеҳ

3 ¹ Ман ба шумо ҳамчун одамони рӯҳонӣ, яъне ҳамчун одамоне, ки Рӯҳулқудс роҳнамоӣ меқунад, сухан гуфта натавонистам. Баръакс ман ба шумо ҳамчун одамони ҷаҳонӣ гап задам, ки гӯё шумо қӯдакони навзод дар Масеҳ бошед. ² Ба шумо на ҳӯроки саҳт, яъне паёми пурраи Худо, балки танҳо шир дода тавонистам. Зоро шумо барои ҳӯроки саҳт тайёр набудед ва то ҳол тайёр нестед. ³ Шумо то ҳол ҷаҳонӣ ҳастед. Ҳасаду ҷанҷоле, ки дар байнатон ҳаст, нишон медиҳад, ки шумо нағсанӣ ҳастед ва мисли одамони ин ҷаҳон рафтор меқунед. ⁴ Агар яке «Ман пайрави Павлус ҳастам», дигаре «Ман пайрави Апуллус ҳастам» гӯяд, шумо аз одамони ин дунё чӣ фарқ доред? ⁵ Охир худи Апуллус кист? Павлус кист? Мо фақат хизматгорони Худо ҳастем, ки шумо ба воситаамон ба Масеҳ имон овардед ва ҳар кас вазифаero, ки Худованд ба вай супорида буд, ичро намуд. ⁶ Шумо киштзори Худо ҳастед, ки ман дар он тухм коридам, Апуллус онро об дод, vale Ҳудо онро сабзонид! ⁷ Бинобар ин на корандаву обдиҳанда, балки Ҳудо муҳим аст, ки тухмро месабzonad. ⁸ Коранда ва обдиҳанда як мақсад доранд ва ҳар якеашон мувофиқи меҳнати худ аз Ҳу-

* 2:16 Ишаъё 40:13

до мукофот мегиранд. ⁹Мо ҳамкорони Худо ҳастем ва шумо киштзори Ү ҳастед.

Ҳамчунин шумо иморате ҳастед, ки Худо онро месозад. ¹⁰Чӣ хеле ки бинокори хирадманд пеш аз сохтани иморат таҳкурсӣ мегузорад, ман низ бо файзу меҳрубонии Худо аввалин шуда, дар бораи Масеҳ ҳушхабарро ба шумо расонда, таҳкурсӣ гузоштам. Чӣ хеле ки бинокорони дигар дар болои таҳкурсӣ иморат месозанд, пас аз ман муаллимони дигар омада, шуморо таълим дода истодаанд. Аммо онҳо кореро, ки ман сар кардам, боэҳтиёт бояд давом диханд. ¹¹Чунки ҳеч кас ба ғайр аз таҳкурсии гузошташууда, ки он Исои Масеҳ аст, таҳкурсии дигаре гузошта наметавонад. ¹²Шахс метавонад бар рӯйи ин таҳкурсӣ аз тиллову нуқра, сангҳои қиматбаҳо, чӯб ва аз хасу ҳошок хона созад. ¹³Вале дар рӯзи қиёмат Худо кори ҳар касро бо оташ месанҷад, чунки оташ сифати кори ҳар касро нишон медиҳад. ¹⁴Агар он чи бинокор дар болои таҳкурсӣ сохтааст, ба оташ тоб оварад, ӯ мукофот мегирад. ¹⁵Агар дар оташ сӯхта нобуд шавад, бинокор аз мукофот маҳрум мешавад. Вале ҳудаш мисли шахсе, ки гӯё аз даруни оташ бароварда шуда бошад, начот мейёбад.

¹⁶Дар гузашта Худо дар макони муқаддасаш, яъне дар маъбад ҳузур дошт. Ҳоло бошад, донед, ки шумо маъбади Худо ҳастеду Рӯҳаш дар байнини шумо зиндагӣ мекунад. ¹⁷Агар касе маъбади Худоро нобуд кунад, Худо ӯро низ нобуд месозад. Чунки маъбад танҳо ба Худо тааллук дорад ва ҳамон маъбад шумо ҳастед.

¹⁸Ҳеч кас ҳудашро фиреб надиҳад! Агар касе аз байнини шумо ҳудро дар ин дунё хирадманд хисоб кунад, бигзор дар назари ин ҷаҳон нодон тобад, то ки дар назари Худо хирадманд гардад.

¹⁹Чунки ҳикмату дониши инсонӣ дар назари Худо нодонист. Дар навиштаҷот омадааст, ки «Худо ҳакимонро ба доми макри ҳудашон меафтонад»*. ²⁰Ҳамчунин, навишта шудааст:

«Худованд андешаҳои хирадмандонро медонад.

* 3:19 Айюб 5:13

Ў медонад, ки он ҳечу пуч аст».*

²¹Хулоса, аз ягон одам, ки пайраваш ҳастед, фахр накунед.

²²Ҳам Павлус, ҳам Апуллус ва ҳам Петрус аз они шумо ҳастанд. Ҳама чиз ба шумо тааллук дорад. Ин ҷаҳон, маргу зиндагӣ, ҳозираву оянда низ аз они шумост. ²³Шумо бошед аз они Масех ҳастед ва Масех аз они Ҳудост.

Муносибати Павлус ба қуринтиён

4 ¹Моро ҳамчун хизматгорони Масех, ки вазифаи эълон кардани сирҳои Ҳудо ба мо супурда шудааст, хисоб қунед. ²Аз мо, хизматгорон, талаб карда мешавад, ки вафодор бошем. ³Ман парво надорам, ки шумо ё одамони дигар маро чӣ гуна баҳо медиҳед. Ҳуди ман ҳам ҳудро баҳо намедиҳам. ⁴Вичдонам пок бошад ҳам, ин маъни он надорад, ки Ҳудованд маро бегуноҳ меҳисобад. Чунки ман ба Ў бояд ҷавоб дихам.

⁵Аз ин рӯ, то вақти муайяншуда, яъне то бозгашти Ҳудованд Исо касеро ҳукм накунед. Ў чизҳоеро, ки дар торикий пинҳон шудаанд, аён мекунад ва нияти дилҳоро ошкор месозад. Он гоҳ ҳар шахс аз ҷониби Ҳудо сазовори таъриф мешавад.

⁶Ин гапҳоро ман дар бораи ҳудаму Апуллус барои фоидай шумо бародарону ҳоҳарон, мегӯям, то аз мо ёд гиред, ки «Аз он чи навишта шудааст, набояд берун баромад». Он гоҳ яке-ро аз дигаре болотар намегузоред. ⁷Дар ҳақиқат, кӣ шуморо аз дигарон боло гузоштааст? Шумо чӣ доред, ки онро аз Ҳудо нағирифтаед? Агар аз Ҳудо гирифта бошед, барои чӣ фахр мекунед, ки гӯё нағирифта бошед?!

⁸Шумо аллакай сер шудаед, сарватманд шудаед, бе мо ҳукмронӣ мекунед. О кошки шумо дар ҳақиқат подшоҳӣ мекардеду мо ҳам ҳамроҳатон ҳукмронӣ мекардем. ⁹Фикр мекунам, ки Ҳудо мо фиристодагонро мисли шахсони ба марг

* ^{3:20} Забур 93:11

хукмшуда дар қатори охир чой кардааст. Мо барои тамоми чаҳон, ба одамону фариштаҳо сахнаи тамошо шудаем.

¹⁰ Мо дар назари шумо ба хотири Масех беақл, vale шумо ҳамчун пайравони Масех оқил ҳастед. Мо нотавон, аммо шумо тавоно ҳастед, шумо обрӯманд, vale мо беобрӯ ҳастем.

¹¹ Мо то ҳол гушнаву ташна ва ҷандапӯш мегардем. Моро лату кӯб мекунанд, хонаву дар надорем. ¹² Араки ҷабин рехта бо дастони худ нони ҳӯрданӣ меёбем. Моро дашном медиҳанд, vale мо онҳоро дуои нек медиҳем. Моро азоб медиҳанд, vale мо тоқат мекунем. ¹³ Моро тухмат мекунанд, vale мо бо некӣ ҷавоб медиҳем. Ба мо то имрӯз ба мисли партови чаҳон, яъне партови одамон муносибат мекунанд.

Насиҳати падарона

¹⁴ Ман на барои шарм дорондани шумо, балки барои ислоҳ кардани шумо – фарзандони азизам менависам. ¹⁵ Дар Масех ҳазорҳо роҳнамо шуморо таълим диханд ҳам, танҳо як падар доред. Аз он ки ман ба шумо ҳушхабарро овардам, ман бароятон дар Исои Масех падар шудам. ¹⁶ Илтимос мекунам, аз ман ибрат гиред! ¹⁷ Аз он ки ман дар шаҳри шумо нестам, ман писархонди дӯстдоштаам Тимотиосро ба наздатон фиристодам. Ӯ ба Худованд вафодор асту ба шумо хотиррасон мекунад, ки ман мувофиқи таълимоте, ки дар ҳар ҷамоати имондорон медиҳам, ҷи гуна Масехро пайравӣ мекунам.

¹⁸ Баъзеҳо бо гумони он ки ман ба наздатон намеоям, ҳавобаланд шудаанд. ¹⁹ Лекин агар Худованд ҳоҳад, ба наздикӣ ба пешатон омада мебинам, ки оё одамони ҳавобаланд дар ҳакиқат қуввати Худоро доранд ё фахри онҳо танҳо дар гап аст. ²⁰ Зоро Подшоҳии Худо на дар сухан, балки дар қувват аст. ²¹ Кадомаш ба шумо маъқул аст? Оё меҳоҳед, ки ба наздатон омада, шуморо барои тағиیر надодани рафтаратон бо химча ҷазо дихам? Ё ба шумо барои иҷро кардани гуфтаҳоям ба шумо муҳаббату нармдилӣ нишон дихам?

Гуноҳи чинсӣ дар ҷамоати имондорон

5 ¹Овозае ба гӯшам расид, ки аз байни шумо як шахс бо зани падараш хуфтухоб мекардааст. Ҳатто онҳое ки Ҳудоро тамоман намешиносанд, чунин гуноҳ намекунанд! ² Шумо гуноҳи ӯро медонед, вале манманӣ мекунед. Беҳтар нест, ки ба ҷойи ин андӯхгин шуда, ҳамон одамро аз ҷамоататон пеш кунед?!

³ Ман аз шумо ҷисман дур бошам ҳам, рӯҳан ҳамроҳатон ҳастам. Ман гӯё бо шумо ҳузур дошта бошам, аллакай ин шахсро ҳукм намудам. ⁴ Вақте ки ба номи Ҳудовандамон Исо ҷамъ мешавед ва ман рӯҳан бо қудрати Ҳудованди мо Исо бо шумо мебошам, ⁵он шахсро аз ҳимояи ҷамоат маҳрум намуда, ба ихтиёри шайтон супоред. Аз азобе, ки ӯ дар дасти шайтон мебинад, ӯ гуноҳҳои ҷисмашро тарқ карда, дар рӯзи бозгашти Ҳудованд начот мейбад.

⁶ Дар ин маврид манманӣ карданатон хуб нест! Наход надонед, ки ин гуноҳ ба монанди ҳамиртуруши каме аст, ки тамоми ҳамирро турш мекунад?! ⁷ Пас ин ҳамиртурушро аз миёни худ берун кунед, то ки ҳамири нав бошед. Шумо дар асл ҳамон нони бехамиртуруш ҳастед! Зеро барраи иди Начот, яъне Масех аллакай ба қурбонӣ оварда шудааст. ⁸ Биёд иди Начотро на бо ҳамиртуруши кӯҳнаи кина ва бадӣ, балки бо фатири самимиют ростӣ пешвоз мегирэм.

⁹ Ман дар мактубам навишта будам, ки бо гунаҳкорони чинсӣ муносибат накунед, лекин шумо онро нодуруст фаҳмидед. ¹⁰ Шумо фикр кардед, ки ман тамоми гунаҳкорони чинсиро дар назар доштам. Лекин ман беимонони ин ҷаҳонро, ки гунаҳкори чинсию ҷашнгурусна ва ғоратгару бутпараст ҳастанд, дар назар надоштам. Вагарна бояд ин ҷаҳонро тарқ мекардед. ¹¹ Ман гуфтаний будам, ки бо қасе ки ҳудро имондор мегираду лекин дар асл ё гунаҳкори чинсӣ ё ҷашнгурусна ё бутпараст аст ё тухматгар ва ё майпараст ё ғоратгар аст, муносибат накунед. Бо чунин шахс ҳатто ҳамтабақ нашавед.

¹²Беймонаңро ҳукм кардан вазифаи ман нест! Лекин имондорони чамоатро, ки гуноҳ мекунанд, ҳукм кардан вазифаи шумост. ¹³Худо дар навиштаот мегӯяд: «Бадкорро аз байнатон ронед!»* Ба одамони аз чамоат берун бошад, Худо ҳукм мекунад.

Даъво дар байни имондорон

6 ¹Ҳар гоҳ ки яке аз шумо ба дигаре даъво дорад, чӣ гуна барои ҳалли масъала на ба назди ҳалқи Худо, балки ба назди беймонаң меравад?! ²Ё шумо намедонед, ки рӯзе ҳалқи Худо ҷаҳонро доварӣ мекунад?! Агар шумо ҷаҳонро доварӣ кунед, наҳод масъалаҳои хурдро ҳал карда натавонед?! ³Магар шумо намедонед, ки мо ҳатто корҳои фариштаҳоро доварӣ ҳоҳем кард?! Ин тавр ки бошад, магар мо мушкилиҳои хурдро ҳудамон ҳал карда наметавонем?! ⁴Агар масъалаҳои одӣ пайдо шаванд, ҷаро онро назди одамоне меоред, ки ба чамоати имондорон тааллук надоранд?! ⁵Ман инро барои шарманда шудани шумо мегӯям. Наҳод дар байни шумо як хирадманд ёфт нашавад, ки баҳси байни имондоронро бартараф кунад?! ⁶Лекин баръакс, имондор бо имондор баҳс мекунаду шахси беймон онро бартараф менамояд!

⁷Ҳамин дар байни худ даъво доштан аллакай як шикаст аст. Бехтар аст, ки ранцида ё ғоратшуда бошед. ⁸Вале худи шумо бародару ҳоҳаронатонро меранҷонед ва онҳоро ғорат мекунед!

⁹Худо ба бадкорон ҳеч гоҳ имкон намедиҳад, ки ҳамроҳаш ҳукмронӣ қунанд. Ҳудро фирефта накунед! Ба гунаҳкорони ҷинсию бутпарастон, занону шавҳарони зинокор ва ҳамчингароёну бачабозон, ¹⁰дуздону ҷашмгуруслагон, майпарастону тухматгарон ва ё фиребгарон Подшохии Худо насиб намегардад. ¹¹Баъзеи шумо низ дар гузашта чунин гунаҳкор будед. Лекин акнун шумо аз гуноҳатон шуста шудед ва ба Худо баҳшида шудед. Инчунин, бо номи Ҳудованд Исои Масех ва қуввати Рӯхи Ҳудоямон сафед шудед.

* ^{5:13} Такори Шариат 13:5; 17:7; 19:19; 22:24; 24:7

Аз гунохҳои чинсӣ дур шавед

¹² Шумо мегӯед: «Ҳама кор барои ман равост!» Лекин на ҳама чиз фоиданок аст! Боз мегӯед: «Ҳама кор барои ман мумкин аст!» Аммо ман ба шумо мегӯям, ки ҳеч чиз набояд моро ғулом гардонад! ¹³ Шумо мегӯед, ки «Ғизо барои шикам аст ва шикам барои ғизо аст!» Аммо Ҳудо ҳар дуяшро нобуд мекунад. Бадан набояд барои гунохҳои чинсӣ, балки барои ба Ҳудованд хизмат кардан истифода бурда шавад ва Ҳудованд баданро нигоҳ мекунад. ¹⁴ Ҳудо, чи хеле ки Ҳудованд Исои Масеҳро бо қуввати Ҳуд зинда кард, моро ҳам зинда ҳоҳад кард.

¹⁵ Магар шумо намедонед, ки бадани шумо ба Масеҳ тааллук дорад?! Оё мумкин аст, ки ман он чи ки аз они Масеҳ аст, гирифта, бо бадани фохиша якҷоя созам?! Ҳаргиз! ¹⁶ Оё шумо намедонед, ки агар касе бо фохиша якҷоя шавад, бо ӯ як чону тан мешавад? Дар ин бора дар навиштаоти Ҳудо омадааст: «Ду кас як тан мешаванд»*. ¹⁷ Аммо ҳар кӣ бо Ҳудованд пайванд шавад, рӯҳан бо Ӯ як мешавад.

¹⁸ Аз гуноҳи чинсӣ ғурезед! Ҳар гуноҳи дигаре ки одам мекунад, бар зидди баданаш нест. Лекин гунахкорони чинсӣ бар зидди бадани ҳуд гуноҳ мекунанд.

¹⁹ Магар намедонед, ки бадани шумо макони муқаддас, яъне маъбади Рӯҳулқудс аст, ки дар вучудатон зиндагӣ мекунад?! Магар намедонед, ки Рӯҳулқудсро ба шумо Ҳудо ато кардааст? Шумо ба ҳуд тааллуқ надоред, ²⁰ чунки Ӯ шуморо бо нарҳи гарон харидааст. Барои ҳамин бадани ҳудро барои бузург доштани номи Ҳудо истифода баред.

Дар бораи никоҳ

7 ¹Шумо қуринтиён ба ман дар мактуби пешинаатон навишта будед, ки зан нагирифтани мард беҳтар аст. ²Лекин барои пешгирий кардани гуноҳи чинсӣ беҳтар аст, ки ҳар мард зани

* ^{6:16} Ибтидо 2:24

худ ва хар зан шавҳари худро дошта бошад.³ Бигзор шавҳар нисбат ба занаш ва зан нисбат ба шавҳараш вазифаҳои заношӯйиро ичро кунад.⁴ Зан бар бадани худ ихтиёрдор нест, зеро он аз они шавҳар аст. Шавҳар низ бар бадани худ ихтиёрдор нест, зеро он аз они зан аст.⁵ Ба ғайр аз он ки бо ризогии тарафайн барои дуову рӯза вақт сарф мекунед, дар ҳолатҳои дигар аз якдигар дурӣ начӯед. Сипас аз нав якҷоя шавед, вагарна шайтон ба сабаби худдорӣ карда натавонистанатон шуморо ба гуноҳи чинсӣ мебарад.

⁶Дар ин бора ман на фармон, балки маслиҳат медиҳам.⁷ Мехостам, ки ҳамаи одамон ба мисли ман дар ҳаёт атои мучаррад мондан дошта бошанд. Лекин Худо ба ҳар кас қобилият ва атоҳои гуногун додааст.⁸ Ман ба шахсони мучаррад ва бевазанон маслиҳат медиҳам, ки беҳтар аст издивоҷ накунанд ва мисли ман бимонанд.⁹ Вале агар тоқат карда натавонанд, бигзор оиладор шаванд. Зан гирифтан беҳтар аст аз он ки ба ҳавасҳои алоқаи чинсӣ гирифтор шаванд.

¹⁰ Ба одамони оиладор на ман, балки Худованд фармон медиҳад, ки зан аз шавҳараш набояд чудо шавад.¹¹ Агар зан аз шавҳараш чудо шавад, бигзор дигар издивоҷ накунад ё бо шавҳараш оштӣ шавад. Мард ҳам набояд аз занаш чудо шавад.

¹² Ба дигарон бошад, на Худованд, балки ман мегӯям, ки агар марди имондоршуда зани беимон дошта бошаду он зан ба зиндагӣ бо шавҳараш розӣ бошад, мард набояд занашро талоқ дихад.¹³ Ҳамчунин, агар зани имондоршуда шавҳари беимон дошта бошаду он мард ба зиндагӣ бо занаш розӣ бошад, зан набояд шавҳарашро тарқ кунад.¹⁴ Зеро шавҳари беимон ба воситай зани имондораш ва зани беимон ба воситай шавҳари имондораш пок мегардад. Дар чунин ҳолат кӯдаконатон пок ҳастанд, вагарна онҳо нопок мебуданд.¹⁵ Вале агар ҳамсари беимон чудо шудан хоҳад, бигзор чудо шавад. Дар чунин вазъият ҳамсари имондор маҷбур нест, ки бо ҳамсари беимон зиндагиро давом дихад. Худо моро ба осоиштагӣ даъват кардааст.¹⁶ Эй зани имондор! Эй марди имондор! Кӣ медонад,

ки агар ҳамрохи ҳамсари беимон зиндагӣ кардан гиред, ӯро начот дода метавонед.

Дар ҳамон ҳолате ки даъват шуда будед, бокӣ монед

¹⁷ Ба ҳол ҳар якеатон мувофиқи ҳаёте, ки Худованд до-дааст, зиндагӣ кунед ва дар ҳамон ҳолате ки Худо шуморо даъват кардааст, бимонед. Ман ба ҳама чамоатҳои имондорон чунин фармон медиҳам. ¹⁸ Агар касе хатнашуда бошад, хатна-шуда бокӣ монад ва агар хатнанашуда бошад, хатна накунад. ¹⁹ Байни хатнашуда ва хатнанашуда фарқ нест. Муҳим он аст, ки шахс фармонҳои Худоро риоя кунад.

²⁰ Бигзор ҳар кас дар ҳамон ҳолате, ки Худо ӯро даъват карда буд, бокӣ монад. ²¹ Агар ҳангоми ғулом буданатон Худо шумо-ро даъват карда бошад, ки ба Масех имон биёред, андӯхгин нашавед. Лекин агар имконияти озод шудан бошад, онро ис-тифода баред. ²² Зеро ғуломе, ки Худованд ӯро даъват кардааст, барои Худованд озод аст. Инчунин, шахси озоди даъватшуда ғуломи Масех аст. ²³ Худо шуморо бо нархи гарон харидавест, барои ҳамин ғуломи одамон нашавед. ²⁴ Бародарону хоҳарон, дар ҳамон ҳолате ки Худо шуморо даъват карда буд, бокӣ монед.

Дар бораи мӯкаррадон ва бевазанон

²⁵ Дар бораи духтарон аз Худованд ягон фармон надорам. Лекин меҳоҳам, ки андешаи худамро гӯям. Аз он ки Худованд ба ман раҳм карда, маро фиристода таъйин кард, ба ман бовар кардан мумкин аст. ²⁶ Фикр мекунам, ки дар ин замони душ-вор беҳтар аст ҳар кас дар ҳамон ҳолаташ бимонад. ²⁷ Яъне агар оиладор бошед, чудо нашавед. Агар безан бошед, зан нагиред. ²⁸ Лекин агар зан гиред ҳам, гуноҳ намекунед. Инчунин, агар духтаре ба шавҳар барояд, гуноҳ намекунад. Азбаски дар ҳаёти занушавҳарӣ азобҳо зиёданд, ман раҳми шуморо меҳӯрам.

²⁹ Бародарону хоҳарон, ман гуфтаниам, охирзамон наздик асту вақт кам мондааст, барои ҳамин фарқ надорад, ки шахс оиладор ҳаст ё не. ³⁰ Инчунин, фарқ надорад, ки шахс гиря

мекунад ё хушхолй мекунад, харид мекунад ё хариде намекунад.³¹ Касе, ки бо корҳои дуняви машғул аст, набояд саргарми кор шавад, балки ба корҳои Худованд аҳамияти калон дихад, зеро ин дунё гузарон аст.

³² Ман меҳоҳам, ки шумо аз ташвишҳо озод бошед. Марди бе зан ба корҳои Худованд банд аст, то ки ба Ӯ писанд ояд. ³³ Вале марди оиладор барои ба занаш писанд омадан ба корҳои ҷаҳонӣ банд аст ва ³⁴ ба ду тараф тақсим шудааст. Духтар ё бевазан саргарми корҳои Худованд аст, то ки ҳам рӯҳану ҳам чисман ба Худованд бахшида шуда бошад. Зани шавҳардор барои ба шавҳараш писанд омадан ба корҳои ҷаҳонӣ банд аст. ³⁵ Ман инро барои фоидаи шумо мегӯям ва на барои он ки шуморо аз ягон чиз маҳрум кунам, то ки шумо ба корҳои дигар банд нашуда, парҳезгорона ва пайваста дар хизмати Худованд бошед.

³⁶ Агар марде фикр кунад, ки нисбат ба номзади худ нодуруст рафткор мекунад ва ҳавасҳои шаҳвониашро идора карда натавонаду фикр кунад, ки бояд зан гирад, бигзор бо ҳамон дуҳтар оиладор шавад. ³⁷ Лекин агар мард қарор дихад, ки зан намегирад, ба оиладоршавӣ эҳтиёҷ надорад ва ҳавасҳои шаҳвониашро идора карда метавонад, хуб аст, ки зан нагирад. ³⁸ Ҳар касе, ки зан мегирад, рафткори хуб мекунад ва ҳар касе, ки зан намегирад, боз ҳам хубтар рафткор мекунад.

³⁹ Зан ҳангоми зинда будани шавҳараш ба Ӯ тааллук дорад. Пас аз вафоти шавҳараш Ӯ ба шахси дилҳоҳаш ба шавҳар ба ромада метавонад. Муҳимаш он аст, ки он мард ба Худованд имон дошта бошад. ⁴⁰ Маслиҳат медиҳам, ки агар зан дуюмбора шавҳар накунад, хушбахттар мешавад. Ба фикрам, маслиҳати додаам аз ҷониби Рӯхи Худост, ки Ӯ дар вучуди ман аст.

Қурбонӣ ба бутҳо

8 ¹ Акнун дар бораи гӯсти ҳайвоне, ки ба бутҳо қурбонӣ карда мешавад, гап мезанем. Ҳамаи мо дар ин бора чизе медонем. Лекин агар танҳо дониш дошта бошем, ҳавобаланд мешавем. Агар аз рӯйи муҳаббат ин донишро ба дигарон

фаҳмонем, ҳама обод мешаванд. ²Агар касе фикр кунад, ки ҳама чизро медонад, дар асл ӯ ҳанӯз ба дараҷаи кофӣ ҳама чизро намедонад. ³Аммо касе ки Ҳудоро дӯст медорад, Ҳудо вайро аз они Ҳуд донистааст.

⁴Акнун дар бораи гӯште гап мезанем, ки ба бутҳо қурбонӣ карда мешавад. Мо ҳама медонем, ки бут ҳудо нест ва ба ғайр аз Ҳудои ягона ҳудои дигаре вучуд надорад. ⁵Ҳам дар замин ва ҳам дар осмон бисёр чизҳое ҳастанд, ки одамон онҳоро «ҳудоён» ва «ҳудовандон» ҳисоб мекунанд. Чунин «ҳудоён»-у «ҳудовандон» бисёр бошанд ҳам, ⁶барои мо як Ҳудо ҳаст, ки Ӯ Падар мебошад. Ӯ ҳама чизро оваридааст ва мо барои Ӯ зиндагӣ мекунем. Ҳамчунин, як Ҳудованд дорем, ки Ӯ Исои Масех аст. Ҳама чиз ба воситай Ӯ оварида шудааст ва мо ба воситай Ӯ зиндагӣ мекунем.

⁷Лекин на ҳама имондорон медонанд, ки бутҳо чизи бечон ҳастанд. Баъзеашон то ҳол фикр мекунанд, ки бутҳо зинда ҳастанд. Барои ҳамин вакте онҳо гӯшти қурбониро харида меҳӯранд, фикр мекунанд, ки он дар ҳақиқат ба бутҳо баҳшида шудааст ва ин вичдони сусташонро азоб дода, нопок мегарданад. ⁸Лекин ҳӯрок моро ба Ҳудо наздиктар намекунад. Мо аз ҳӯрок нахӯрдан бадтар намешавем ва аз ҳӯрок ҳӯрдан беҳтар намешавем.

⁹Аммо эҳтиёткор бошед! Нагузоред, ки чизи меҳӯрдаатон имондори дигарро, ки имонаш сусттар аст, ба васваса барад. ¹⁰Азбаски медонед, ки бутҳо ҳеч чизанд, шумо бемалол дар сари дастархон дар бутхона шишта метавонед. Лекин каси сустимон, ки фикр мекунад ҳӯрдани гӯшти ба бутҳо қурбонишуда манъ аст, шуморо бинад, магар рафтаратон ӯро ба гуноҳ тела намедиҳад? ¹¹Он гоҳ магар донишмандии шумо ӯро аз роҳ зада, имонашро нобуд намекунад? Эҳтиёт шавед! Охир Масех барои он бародари сустимон ҳам мурдааст. ¹²Бо ин коратон шумо бар зидди имондорони дигар гуноҳ карда, ба вичдони сусти онҳо зарар мерасонед ва ҳам бар зидди Масех гуноҳ мекунед. ¹³Барои ҳамин, агар гӯшти қурбонӣ ҳӯрданам сабаби

гұноҳ кардани бародарам шавад, пас беҳтар аст, ки ман асло гүшт нахұрам, то ки ұро ба гуноҳ набарал.

Павлус ҳаққи худро талаб намекунад

9 ¹Шумо медонед, ки ман ҳамчун марди озод ҳаққу ҳуқук дораму фиристодаи Исой Масех таъйин шудаам. Ман Худованд Исоро бо ғашмони худ дидәам. Натицаи меңнати ман буд, ки шумо ба Худованд имон овардед. ²Шояд дигарон маро фиристодаи Масех хисоб накунанд, лекин ман барои шумо фиристода хастам! Имон оварданатон аниқ нишон медиҳад, ки ман фиристода хастам.

³Ин аст ҷавоби ман ба онхое, ки маро танқид мекунанд. ⁴Мо ҳамчун фиристодагони Масех ҳақ дорем, ки аз ҳисоби ҷамоати имондорон зиндагй кунем. ⁵Мо низ ба монанди Петрус ва дигар фиристодагону бародарони Худованд ҳақ дорем, ки зані имондор гирифта, ҳамроҳамон ба сафар барем. ⁶Ё фақат ману Барнаббо бояд барои нони хұрданй кор кунем?

⁷ Кадом сарбоз аз ҳисоби худаш хизмат мекунад? Кадом дехқон ток шинонда, ангурашро намекұрад? Ё кадом подабонро дидед, ки аз шири Ҷамааты намекұрда бошад?! ⁸Ин сұханон на фақат аз нұқтаи назари одамист, балки шариат низ онро тасдиқ мекунад, ⁹зоро дар шариати Мусо чунин навиша шудааст: «Вақте ки барзагов хирманро мекұбад, дахонашро набанд».* Магар Худо танҳо дар бораи барзагов ғамхорй мекунад? ¹⁰Албатта не, Ұ дар бораи мо гап мезанад. Ин сұханон дар навишташот барои он омадааст, ки ҳам касе, ки шудгор мекунаду ҳам касе, ки хирман мекұбад, барои гирифтани хиссаи худ аз хосил умед доранд.

¹¹ Мо ба шумо хүшхабарро расонда, дар байнатон тухми рұхонй коштем. Оё ҳақ надорем, ки аз шумо хосил, яъне кумаки моддій гирем? ¹²Агар дигарон ба ёрии шумо ҳақ дошта бошанд, пас мо нисбат ба онхо бисёртар ҳақ дорем! Лекин мо

* 9:9 Такрори Шариат 25:4

ин ҳаққамонро истифода набурдаем. Баръакс, ба ҳама чиз то-қат мекунем, то ки ба паҳн шудани хушхабари Масех халал нарасонем.

¹³ Магар намедонед, онхое, ки дар маъбади Худо хизмат мекунанд, аз он чо ҳўрок меҳӯранд ва онхое ки дар назди қурбонгоҳ хизмат мекунанд, ҳаққи худро аз қурбониҳо мегиранд? ¹⁴ Инчунин Худованд фармудааст, онхое, ки хушхабарро эълон мекунанд, бо ҳамин роҳ зиндагиашонро таъмин мекунанд. ¹⁵ Вале ман ягон бор аз ин ҳаққи худ истифода набурдаам ва ин мактубро ҳам на барои он менависам, ки аз шумо ягон кумаки моддӣ гирам. Мурдан беҳтар аст аз он, ки касе маро аз фахрам маҳрум созад. Фахри ман ин аст, ки хушхабарро ба шумо бепул эълон кардам. ¹⁶ Лекин ба ҳар ҳол, ман аз паҳн кардани хушхабар фахр намекунам, зоро бояд онро паҳн кунам. Вой бар ҳоли ман, агар хушхабарро эълон накунам! ¹⁷ Агар ин корро ба ихтиёри худам мекардам, шояд музд мегирифтам. Аммо ин корам ғайриихтиёй аст, зоро ман танҳо вазифаэро ичро мекунам, ки Худо онро ба ман фармудааст. ¹⁸ Ин тавр ки бошад, музди ман аз чӣ иборат аст? Музди ман аз он иборат аст, ки хушхабарро бемузд эълон қунам ва аз ҳаққе, ки дорам, истифода набарам.

¹⁹ Ман озод ҳастаму хӯчаин надорам, лекин худамро ғуломи ҳама кардам, то ки бисёртар одамонро ба назди Масех орам.

²⁰ Бо яхудиён мисли яхудӣ зиндагӣ кардам, то ки онҳоро ба назди Масех орам. Яъне бо ичроқунандагони шариат, ҳарчанд дар зери ҳукми шариат набошам ҳам, чун ичроқунандай шариат рафтор кардам, то ки онҳоро ба назди Масех орам. ²¹ Бо одамоне, ки шариати Мусоро надоранд, ба мисли одами бешариат рафтор кардам, то ки онҳоро ба назди Масех орам. Вале бо вучуди ин шариати Худоро рад накардаам, балки ба шариати Масех итоат кардам. ²² Ман барои онхое, ки сустимонанд, худро сустимон гирифтам, то ки онҳоро ба назди Исои Масех орам. Ҳолоса, ман бо ҳар роҳ қӯшиш кардам, ки ба мисли яке аз онҳо шавам, то ки баъзеҳоро ба назди Исои Масех орам.

²³ Ҳамаи инро ман ба хотири хушхабар ичро мекунам, то ки дар қатори дигарон баракати хушхабарро ба даст оварам.

²⁴ Магар шумо намедонед, ки дар варзишгоҳ тамоми иштирокчиёни мусобиқа медаванд, vale ғафат як нафар мукофот мегирад. Шумо ҳам давед, то ки мукофотро ба даст оред.

²⁵ Ҳамаи варзишгарон барои гирифтани тоҷе, ки зуд пажмурда мешавад, бо тамоми ҳастияшон машқ мекунанд. Мо бошем, барои аз Ҳудованд гирифтани тоҷе, ки пажмурда намешавад, машқ мекунем. ²⁶ Аз ин сабаб ман бемақсад намедавам ва бехуда мушт ба ҳаво намезанам. ²⁷ Ман чун варзишгар идора кардани баданро саҳт машқ карда, онро ғуломи худ мегардонам, то ки хушхабарро ба дигарон эълон карда, худам бе мукофот намонам.

Огоҳӣ аз бутпарастии ҳалқи Истроил

10 ¹Бародарону ҳоҳарон, ман меҳоҳам, ки шумо дар бораи аҷдодонамон бидонед. Ҳамаи онҳо дар зери ҳимояи абрӣ Ҳудо буданд ва аз баҳр ба ҳушкӣ гузаштанд. ² Ҳамин тавр онҳоро абрӯ баҳр фаро гирифт ва онҳо таъмид гирифтанд. Аз ин таъмид ҳамаашон пайравони Мусо шуданд. ³⁻⁴ Ҳамаи онҳо як ғизоеро муъҷиза ва оберо менӯшиданд, ки Ҳудо ба онҳо бо роҳи мӯъҷиза дода буд. Об аз ҳамон ҳарсанге меомад, ки аз пасашон мерафт ва он ҳарсант Масех буд. ⁵ Вале бо вуҷуди ин аксарияти онҳо ба Ҳудо писанд наомаданд ва дар натиҷа дар биёбон ба ҳалокат расиданд. ⁶ Ҳамаи ин воқеаҳо барои мо ҳамчун огоҳие буд, то ки мо мисли онҳо орзуи ҷизҳои бад нақунем ва ⁷ ба монанди баъзеи онҳо бутпараст нашавем. Охир, дар навиштаҷот дар бораи онҳо омадааст: «Мардум нишаста, ҳӯрданду нӯшиданд ва сипас ба рақсу бозӣ даромаданд»*. ⁸ Вале мо набояд ба монанди баъзеи онҳо гуноҳи чинсӣ кунем. Онҳо гуноҳи чинсӣ карданд ва оқибат дар як рӯз бисту се ҳазор нафар ҳалок шуд.

* ^{10:7} Хуруҷ 32:6

⁹ Мо набояд ба монанди баязе ачдодонамон дар биёбон Масехро озмоиш кунем. Онҳо Масехро озмуданд ва оқибат аз заҳри морон мурданд. ¹⁰ Инчуниин, ба монанди баязеи онҳо шикоят нақунем. Онҳо шикоят карданду аз дасти нобудкунанда нобуд шуданд. ¹¹ Ҳамаи ин ба он хотир рӯй дод, ки барои мо намуна бошад. Ин барои ҳамаи мо ҳамчун огоҳӣ навишта шудааст, зоро мо дар замоне зиндагӣ мекунем, ки рӯзи қиёмат наздик аст.

¹² Барои ҳамин ҳар кӣ гумон мекунад, ки дар имон устувор истодааст, эҳтиёт шавад, то ки наафтад. ¹³ Озмоишҳое, ки шумо ба онҳо рӯ ба рӯ мешавед, ба сари ҳар инсон меоянд. Аммо Ҳудо вафодор аст ва намегузорад, ки шумо беш аз тавонии худ санчида шавед. Балки дар баробари озмоишҳо роҳи халосиро низ нишон медиҳад, то ки шумо онро паси сар карда тавонед.

Дастархони Ҳудованд ва дастархони чин

¹⁴ Барои ҳамин, азизонам, шумо бояд аз бутпарастӣ гурезед. ¹⁵ Ман ба шумо ҳамчун ба одамони боақл мегӯям, ки дар бораи суханонам худатон андеша ронед. ¹⁶ Мо имондорон ҳангоми таоми шоми Ҳудованд ҷамъ шуда, аз як қоса менӯшем ва барои он Ҳудоро шукр мегӯем. Ин қоса нишон медиҳад, ки хуни Масех барои мо рехта шудааст. Мо ҳам нонро шикаста мегӯрем, ки ин нишонаи бадани Масех аст. Бо ин роҳ нишон медиҳем, ки бо Ӯ ва бо ҳам як ҳастем. ¹⁷ Ҳарчанд мо бисёрем, як тан ҳастем, зоро як нонро мегӯрем. ¹⁸ Ба ҳалқи Истроил нигоҳ кунед. Онҳое ки дар макони муқаддас аз ҳӯроки дар қурбонгоҳ ба Ҳудо тақдимшударо мегӯранд, дар ибодати Ҳудо иштиrok мекунанд.

¹⁹ Ман гуфтаний нестам, ки бут ё ҳӯроки ба бут қурбони шуда ягон маъно дорад. ²⁰ Ман гуфтаниам, ки бутпарастон қурбониҳояшонро на ба Ҳудо, балки ба ҷинҳо пешкаш мекунанд. Барои ҳамин ман намехоҳам, ки шумо бо ҷин муносиват дошта бошед. ²¹ Шумо наметавонед ҳам аз қосаи Ҳудованд нӯшеду ҳам аз қосаи ҷин! Инчуниин, наметавонед ҳам дар сари

дастархони Худованд бишингеду ҳам дар сари дастархони чин!
²² Ёғазаби Худовандро овардан меҳоҳед?! Магар мо аз Худованд зўртар ҳастем?!

Ҳўрдану нўшидан барои бузургии номи Ҳудо

²³ Шумо мегӯед: «Ҳама кор барои ман равост!» Лекин на ҳама чиз фоиданок аст! Боз мегӯед, ки «Ҳама кор барои ман равост!» Лекин на ҳама чиз барои обод кардан аст. ²⁴ Шахс набояд дар фикри худ, балки дар фикри дигарон бошад.

²⁵ Барои нороҳат нашудани вичдонатон ҳар гўштеро, ки дар бозор мефурӯшанд, харида, бихўреду напурсед, ки ин гўшт ба бутҳо қурбон шудааст ё не. ²⁶ Чунки дар навиштаот чунин гуфта шудааст: «Замин ва ҳар чизе, ки дар он ҳаст, аз они Худованд аст».*

²⁷ Агар шахси беимон шуморо ба меҳмонӣ даъват кунаду шумо рафтаний шавед, ҳар чизеро, ки ба дастархон гузорад, барои осудагии вичдонатон онро бе пурсучӯ ҳўред. ²⁸ Вале агар касе гўяд, ки ин гўшти қурбонӣ барои бутҳост, ба хотири касе, ки шуморо огоҳ кард ва ба хотири нороҳат нашудани вичдон онро нахўред. ²⁹ Ман на вичдони шуморо, балки вичдони каси дигарро дар назар дорам. Ман озод ҳастаму он ҳўрокро ҳўрда метавонам. Дар ин ҳолат чаро вичдони каси дигар маро аз озодӣ маҳрум созад? ³⁰ Агар ман барои ҳўрок Ҳудоро шукр гўям ва онро бихўрам, чаро касе ба хотири ин корам маро танқид кунад?

³¹ Аз ин рӯ меҳӯред ё менӯshed ва ҳар кори дигаре, ки мекунед, ҳамаи инро барои бузургии номи Ҳудо кунед. ³² Шумо бояд тарзе зиндагӣ кунед, ки ягон яхудӣ ё юнонӣ ё имондорони ҷамоати Ҳудо ҳайти шуморо дида ба гуноҳ наафтад. ³³ Ба мисли ман кӯшиш намоед, ки дар ҳар бобат ба ҳама писанд оед. Ман дар фикри худ нестам, балки дар фикри дигарон ҳастам, то ки онҳо начот ёбанд.

* ^{10:26} Забур 23:1

11 ¹Чунон ки ман аз Масех ибрат мегирам, шумо низ аз ман ибрат гиред.

Дастур дар бораи ибодат кардан

²Шуморо таъриф мекунам, ки маро ҳамеша дар ёд доред ва ба таълимоти ба шумо расондаам итоат мекунед. ³Мехоҳам донед, ки сардори ҳар як мард Масех аст. Сардори ҳар як зан шавҳари ўст ва сардори Масех Худо аст. ⁴Ҳар марде, ки бо сари пӯшида дуо гӯяд ё паёми Худоро расонад, ба сардори худ беҳурматӣ мекунад. ⁵Инчунин, ҳар зане, ки бо сари луч дуо гӯяд ё паёми Худоро расонад, ба сарвари худ, яъне ба шавҳараш беҳурматӣ мекунад. Чунки вай дар ин ҳолат ба монанди зани сартарошида аст. ⁶Агар зан рӯймол бастан наҳоҳад, бигзор мӯйи сарашро қайҷӣ кунад. Вале агар ўз мӯйи бурида ё аз сари тарошида шарм дорад, бигзор рӯймол бандад.

⁷Мард набояд сарашро пӯшонад, зеро ўро Худо ба Худ монанд оғаридааст ва ў бузургии Худоро нишон медиҳад. Зан бошад, бузургии шавҳарашро нишон медиҳад. ⁸Зеро мард аз зан не, балки зан аз мард оғарида шудааст. ⁹Мард барои зан не, балки зан барои мард оғарида шудааст. ¹⁰Бинобар ин, ба хотире ки фариштагон мебинанд, зан бояд ба сараш рӯймол бандад, то нишон дихад, ки дар зери итоат аст.

¹¹Лекин дар ҳаёте, ки мо бо Худованд дорем, мард ба зан вобаста асту зан ба мард. ¹²Зан аз мард оғарида шуда бошад ҳам, мард аз зан таваллуд мешавад. Ҳамаи ин аз тарафи Худост.

¹³Худатон фикр кунед, оё аз рӯйи одоб аст, ки зан бо сари луч ба Худо дуо гӯяд?! ¹⁴Инчунин, худи шумо табиатан намефаҳмед, ки мӯйи дароз барои мард шармовар аст?! ¹⁵Мӯйи дарози зан бошад, боиси ифтихори ўст ва барои пӯшонидани сар ба ў дода шудааст. ¹⁶Ба касе, ки дар ин бора баҳс кардан меҳоҳад, гуфтаниам, ки мо ва дигар ҷамоатҳои Худо ба ғайр аз ин одати дигар надорем.

Таоми шом барои ёдоварии марги Худованд

¹⁷ Дар мавриди дастурхой дигар шуморо таъриф намекунам, чунки вакте ки шумо чамъ мешавед, шумо на фоида, балки бештар зарар меоред. ¹⁸ Аввалан, ман шунидам, ки дар чамъомади худ шумо байнатон ба чудой роҳ медиҳед. То як дарача бовар мекунам, ки ин хабар рост аст. ¹⁹ Лекин албатта, гуногунфирӣ бояд дар байнатон бошад, то писандидагони Худо маълум шаванд.

²⁰ Ҳангоме ки шумо ҳама якчоя дар сари як дастархон нишаста, таом меҳӯред, онро шоми Худованд ном бурдан номумкин аст. ²¹ Зеро баъзеи шумо баднафсона ҳӯрок меҳӯреду ба дигарон чизе намегузоред. Дар натиҷа яке серу масти мешаваду дигаре гурусна мемонад. ²² Чӣ, магар шумо хона надоред, ки дар он ҷо ҳӯреду нӯshed?! Ё шумо ҷамоати Худоро шарманда карданӣ ҳастед?! Ё меҳоҳед, ки камбағалоне, ки бо худ ҳӯрок оварда наметавонанд, ҳичолат қашанд? Ба шумо чӣ гӯям?! Барои ин коратон шуморо таъриф қунам?! Албатта не!

²³ Он чи ки Худованд Исои Масеҳ дар бораи ин шом фармудааст, чунин аст ва ман ҳам пештар онро ба шумо таълим дода будам. Худованди мо Исо дар шоме, ки Яхудо ба Ӯ хиёнат кард, нонро гирифта, ²⁴ ба Худо шукр гуфт ва онро пора карда ба шогирдонаш тақсим намуда гуфт: «Нонро гирифта бихӯред, чунки ин бадани Ман аст, ки бароятон қурбонӣ карда мешавад. Барои ёдоварии Ман ҳамин тавр биқунед».

²⁵ Айнан ҳамин тарз Исо пас аз таоми шом косаро гирифта гуфт: «Ин коса аҳду паймони навест, ки Худо бо ҳалқаш бо хуни Ман бастааст. Ҳар боре ки аз ин коса нӯshed, Маро ба ёд оваред».

²⁶ Бо ин восита, то замони бозгашти Худованд Исо, ҳар боре ки ин нонро меҳӯреду аз ин коса менӯshed, шумо ҳабари марги Худовандро эълон мекунед.

²⁷ Бинобар ин ҳар касе, ки бепарвоёна аз нон бихӯрад ва аз косаи Худованд бинӯшад, бар зидди бадан ва хуни Худованд

гунахкор мешавад. ²⁸ Аз ин рӯ шахс бояд аввал худашро санчида, сипас ин нонро хӯрда, аз ин коса нӯшад. ²⁹ Агар касе нонро, ки бадани Масех аст, бихӯрад ва аз коса, ки хуни Масех аст, бинӯшад ва дарк нақунад, ки имондорон дар Масех як ҳастанд, Худо ўро чазо медиҳад. ³⁰ Барои ҳамин дар байнатон одамони касалу заиф зиёданд ва ҳатто бисёриҳо мурдаанд.

³¹ Агар мо худамонро месанчиDEM, чазо намегирифтем. ³² Вале Худованд моро ҳозир чазо дода, тарбия меқунад, то ки дар охирзамон бо беимонон ҳукм карда нашавем.

³³ Бародарону хоҳаронам, ҳангоме ки ҳамаатон дар сари як дастархон мешинаед, ҳамдигарро интизор шавед. ³⁴ Агар касе хеле гурусна бошад, бояд дар хонааш хӯрад, то ки ҷамъ шудани имондорони ҷамоат сабаби ҳукмшавӣ нагардад.

Дар бораи ҷизҳои дигар бошад, вакте ки худам ба наздатон меоям, фармон медиҳам.

Қобилият ва атоҳо аз тарафи Рӯҳулқудс

12 ¹Бародарону хоҳарон, ман меҳоҳам, ки шумо дар бораи қобилията, ки аз тарафи Худо меоянд, яъне дар бораи атоҳои рӯҳонӣ донед. ² Шумо медонед, пеш аз пайрави Исо шуданатон дигарон шуморо ба роҳҳои бад бурда, ба парастиши бутҳои безабон меоварданд. ³ Барои ҳамин меҳоҳам донед, ки агар шахс дар вучудаш Рӯҳулқудс дошта бошад, ў «Лаънат ба Исо!» намегӯяд. Инчунин, агар шахс дар вучудаш Рӯҳулқудсро надошта бошад, «Исо Худованд аст» гуфта наметавонад.

⁴ Атоҳои рӯҳонӣ гуногунанд, лекин ҳамаашон аз як тараф, яъне аз тарафи Рӯҳулқудс меоянд. ⁵Хизматҳо гуногунанд, лекин ҳама ба як Худованд хизмат меқунанд. ⁶ Фаъолията низ гуногунанд, аммо як Худост, ки дар ҳама амал меқунад.

⁷ Ба ҳар яки мо атои рӯҳонӣ дода мешавад, то ки мо ба ҳамдигар ёри расонда тавонем. ⁸ Масалан, Рӯҳулқудс ба касе атое медиҳад, ки ў суханони хирадмандона гӯяд. Ҳамон Рӯҳ ба каси дигар атои донишманд будан, ⁹ ба касе имони боқувват ва ба дигаре атои шифо бахшиданро медиҳад. ¹⁰ Рӯҳулқудс ба

яке қувваи мұғызизакорӣ, ба дигаре атои расондани паёми Худо медиҳад. Ба каси дигар қобилияти фаҳмидани он ки оё паёми шунидааш ҳақиқатан аз тарафи Худо аст ё не, дода мешавад. Ба касе атои бо забонҳои гуногун гап задан ва ба дигаре қобилияти тарчума кардани онҳо дода мешавад.¹¹ Лекин ҳамаи инро айнан ҳамон Рӯҳ ба амал меорад, ки мувофиқи хости Худ ба ҳар кас ҳар аторо медиҳад.

Имондорон дар Масех як бадан ҳастанд

¹² Бадани одам узвҳои бисёр дорад, vale ҳамаи узвҳо як баданро ташкил медиҳанд. Бадани Масех низ ҳамин гуна аст.

¹³ Рӯҳулқудс моро фаро гирифта, таъмид дод, то ки аз мо як гурӯҳи имондорон ташкил дихад. Баъзеи мо яхудӣ ва баъзеамон юнонӣ ҳастем. Баъзеамон ғулом ва баъзеамон озод ҳастем. Vale Рӯҳулқудс ҳар якеамонро қисми як бадан, яъне бадани Масех гардондааст ва ҳамон Рӯҳулқудс дар вучуди ҳар яке аз мо зиндагӣ мекунад.

¹⁴ Бадан на аз як узв, балки аз узвҳои бисёр иборат аст.¹⁵ Агар пой гӯяд: «Ман ба ин бадан тааллук надорам, чунки даст нестам», наход ки он, ба ин сабаб ба бадан тааллук надошта бошад?!¹⁶ Ё агар гӯш гӯяд: «Ман ба ин бадан тааллук надорам, чунки ҷашм нестам», наход ки он ба ин сабаб ба бадан тааллук надошта бошад?¹⁷ Агар тамоми бадан ҷашм мебуд, чӣ гуна бадан гӯш карда метавонист? Ё агар тамоми бадан гӯш мебуд, чӣ гуна бадан бӯйида метавонист?¹⁸ Лекин Худо ҳар як узвро мувофиқи хости Худ дар бадан ҷойгир кардааст.¹⁹ Агар бадан аз як узв иборат мешуд, чӣ тарз он вучуд дошта метавонист?!²⁰ Аммо дар асл аъзо бисёр, vale бадан яктост.²¹ Ҷашм наметавонад ба даст гӯяд: «Ман ба ту эҳтиёҷ надорам». Ё сар наметавонад ба пойҳо гӯяд: «Ман ба шумо эҳтиёҷ надорам».

²² Баръакс, он узвҳое, ки ба назарамон аз ҳама сустанд, дар асл аз ҳама заруртаранд.²³ Узвҳоеро, ки паст мешуморему на-моён шуданашон шармовар аст, бо дикқати бештар ва оқилона мепӯшонем,²⁴ vale узвҳои зебои мо ба пӯшондан ҳеч эҳтиёче

надоранд. Худи Худо баданро тарзе офаридааст, ки узвхи сусттарро бештар қадр кунем, ²⁵ то ки дар байни узвҳо на чудой, балки ғамхории яқдигар бошад. ²⁶ Агар як узви бадан ба дард ояд, ҳамаи узвҳо ба дард меоянд. Агар яке аз узвҳо сазовори таъриф шавад, ҳамаи узвҳои бадан шодӣ мекунанд. ²⁷ Ҳамаи шумо дар якчоягӣ бадани Масехро ташкил мекунед ва ҳар яке аз шумо узви бадани Ӯ мебошед. ²⁸ Худо дар чамоати имондорон аввал фиристодагон, дуюм пайғамбаре, ки паёми Худоро мерасонад ва сеюм муаллимонро таъин намуд. Инчунин, Худо ба баъзехо атои муъҷизакорӣ, атои шифодихӣ, атои ёрирасонӣ, атои роҳбарӣ ва қобилияти ба забонҳо гап заданро додааст.

²⁹ Бинед, на ҳама фиристодай Худованд мебошанд! На ҳама пайғамбар ва муаллим мебошанд. На ҳама муъҷиза нишон медиҳанд. ³⁰ На ҳар кас атои шифодихӣ дорад. На ҳама бо забонҳо сухан меронанд. На ҳама забонҳоро тарҷума мекунанд. ³¹ Лекин шумо атоҳои рӯҳонии бузургтарро хоҳон бошед.

Ман ба шумо роҳи беҳтаринро нишон медиҳам.

Роҳи муҳаббат

13 ¹Агар ман бо забонҳои одамӣ ва фариштагон гап занаму муҳаббат надошта бошам, ман ба мисли миси пурсадо ё лаъличаи ҷарангосӣ ҳастам. ² Агар атои расондани паёми Худоро дошта бошам ва аз тамоми сирру асрор боҳабар бошам, ҳар гуна дониш дошта бошам ё агар имоне дошта бошам, ки кӯҳро аз ҷояш ҷунбонаму муҳаббат надошта бошам, ман ҳеч касам. ³ Агар тамоми сарватамро ба камбағалон тақсим кунам ва ҳатто баданамро барои сӯзонидан қурбон кунаму муҳаббат надошта бошам, ягон фоида намебинам.

⁴ Муҳаббат пуртоқату меҳрубон аст. Муҳаббат ҳасад намебарад, ҳавобаланд нест ва ғурур надорад. ⁵ Муҳаббат дағалӣ намекунад, ҳудписанд ва зудранҷ нест ва кина ба дил намегирад. ⁶ Муҳаббат аз беинсофӣ шодӣ намекунад, балки аз ростӣ ҳушҳол мешавад. ⁷ Муҳаббат ҳамеша сабр мекунад ва бовар менамояд, ба ҳама чиз умед мебандад ва ба ҳама чиз тоб меорад. ⁸ Атои

расондани паёми Худо аз байн меравад, забонҳо хомӯш мешаванд ва дониш мегузарад, лекин муҳаббат то абад мемонад.

⁹ Мо ҳама чизро намедонем ва паёми Худоро расонданамон комил нест. ¹⁰ Аммо, вақте ки пуррагӣ меояд, ҳама чизи нопурра аз байн меравад. ¹¹ Масалан, вақте ки ман қӯдак будам, ҳамчун қӯдак гап мезадаму фикру муҳокима мерондам. Лекин вақте ки калон шудам, ҳар чизи қӯдакиро фаромӯш кардам. ¹² Ҳозир мо Худоро ба мисли сурати хира дар оинаи чанголуд диди метавонем. Дар он дунё Ӯро рӯ ба рӯ ҳоҳем дид. Ҳозир мо ҳама чизро намедонем, лекин дертар чи хеле ки Худо моро ба таври пурра мефаҳмад, мо низ ҳамон тавр ба таври комил мефаҳмем.

¹³ Ҳулоса, ин се чиз боқӣ мемонад, ки инҳо имон, умед ва муҳаббат мебошанд. Вале муҳаббат бузургтарини онҳо аст.

Суханронӣ бо забонҳои фаҳмо ва нофаҳмо

14 ¹Дар пайи муҳаббат бошед ва талабгори атоҳои рӯҳонӣ, баҳусус, ҳоҳони атои расондани паёми Худо бошед. ² Касе ки аз тарафи Рӯхулқӯдс атои бо забонҳои бегона гапзаниро дорад, ў на ба одамон, балки ба Худо муроҷиат мекунад. Зеро, вақте ки ў ба воситай Рӯхулқӯдс сирру асрорро мегӯяд, ҳеч кас гуфтаҳояшро намефаҳмад. ³ Вале пайғамбар, ки бо забони фаҳмо паёми Худоро мерасонад, барои обод гардондан ва дастгирию дилбардории одамон ин корро мекунад. ⁴ Касе ки ба забони бегонае гап мезанад, фақат худашро обод мекунад. Вале пайғамбар, ки паёми Худоро мерасонад, ҷамоатҳои имондоронро обод мекунад.

⁵ Мехоҳам, ки ҳамаатон бо забонҳои бегона сухан ронед, лекин бештар меҳоҳам, ки паёми Худоро ба дигарон расонед. Ба ғайр аз ҳолатҳое ки забонҳо тарҷума мешаванд, пайғамбар аз оне ки бо забонҳо гап мезанад, муҳимтар аст. Он гоҳ тамоми ҷамоат обод мешавад.

⁶ Бародарону ҳоҳарон, агар ман ба наздатон омада, ба забонҳо сухан ронам, шумо аз ман чӣ фоида мегиред?! Лекин

агар он чиро, ки Худо ба ман нишон додааст ё донише ё паёми илоҳӣ ё таълимотро биёрам, фоиданок мешуд. ⁷ Бо забонҳо гап заданро ба най ё чанг, ки асбобҳои бечон ҳастанд, монанд мекунам. Агар онҳо садоҳои равшан набароранд, пас оҳанги онҳоро чӣ гуна фаҳмем? ⁸ Агар карнай садои номуайян барорад, кӣ ба чанг омода мешавад?! ⁹ Ҳамин тавр, агар шумо ҳам бо суханони номаълум гап занед, одамон сухани шуморо чӣ хел мефаҳманд?! Шумо танҳо ба дару девор гап мезанеду ҳалос!

¹⁰ Дар ин ҷаҳон забонҳои дигар бисёранд ва ҳар қадоме мазмунеро ифода мекунад. ¹¹ Агар ман суханони каси дигарро нафаҳмам, ман ба гӯянда бегона ҳастаму ў ба ман бегона. ¹² Модоме ки ташни атоҳои рӯҳонӣ ҳастед, ҳамонашро бештар ба даст оред, ки боиси обод гардидани ҷамоати имондорон мешавад.

¹³ Аз ин рӯ касе, ки ба забонҳо сухан меронад, бояд дуо кунад, то ки гуфтаҳояшро тарҷума карда тавонад. ¹⁴ Зоро, агар ман ба забоне дуо кунам, рӯҳам дар вучудам дуо мекунад, лекин гуфтаҳоямро худам намефаҳмам ва аклам фоидае намебинад.

¹⁵ Пас чӣ бояд кунам?! Ман ҳам бо рӯҳи худ ва ҳам бо суханони ба худ фаҳмо дуо мекунам, ман ҳам бо рӯҳ ва ҳам бо суханони ба худ фаҳмо суруд меҳонам. ¹⁶ Агар шумо Ҳудоро ба забоне шукр гӯед, ки фақат рӯҳи худатон мефаҳмад, чӣ тарз дигарон бо дуои шумо розӣ шуда, «Омин» мегӯянд, дар ҳоле ки дар бораи чӣ дуо карданатонро намефаҳманд? ¹⁷ Шумо Ҳудоро ба забонҳо хеле нағз шукргузорӣ мекунед, лекин дигарон обод намешаванд.

¹⁸ Ҳудоро шукр мегӯям, ки ман аз ҳар яки шумо зиёдтар ба забонҳо сухан меронам. ¹⁹ Лекин дар ҷамоати имондорон ба ҷойи даҳ ҳазор қалимаи нофаҳмо беҳтар аст, ки бо панҷ қалимаи фаҳмо сухан гӯям, то ки дигаронро таълим дихам.

²⁰ Бародарону ҳоҳарон! Дар фаҳмидани ин ҷизҳо монанди қӯдакон набошед, вале дар фикронӣ баркамол бошед. Нисбат ба бадӣ бошад, ба мисли тифли навзод рафтор кунед. ²¹ Зоро Ҳудованд дар навиштаҷот гуфтааст: «Ман ба забони ҳалқҳои

дигару ба воситай одамони бегона сухан меронам, лекин бо вучуди ин халқи Худам Маро гүш намекунад»*.

²² Ҳамин тавр, забонхो нишон медиҳанд, ки на имондорон, балки беимонон дар зери ҳукми Худо ҳастанд. Аммо атои расондани паёми Худо на барои беимонон, балки барои манфиати имондорон аст. ²³ Агар шумо имондорон дар чамоат чамъ шаведу ҳамаатон ба забонхо гап занед ва беимон ё одамони бегона ба он чо даромада монад, оё ў фикр намекунад, ки шумо девона шудаед?! ²⁴ Вале агар ҳама қаломи Худоро эълон кунанд, шахси беимон ё каси бегона ба чамоат даромада, аз шунидани қаломи Худо гуноҳҳояшро мефаҳмад, ки ў дар зери ҳукм аст. ²⁵ Ба ин восита сирру асрори дилаш ошкор мешавад. Ў рӯ ба замин афтода, Худоро парастиш мекунад ва эътироф менамояд, ки ба ростӣ, Худо дар байни шумо аст.

Тартиби парастиш

²⁶ Пас дӯстон, чӣ бояд кард? Ҳангоме ки чамъ мешавед, бигзор яке аз шумо суруд бихонад, дигаре аз қаломи Худо таълим дихад, дигаре ҳақиқатеро, ки Худо ба вай кушодааст, баён созад, касе ба забоне гап задан ва дигаре тарҷума карданни забонро ба уҳда гирад. Ҳамаи инро барои ободии чамоати имондорон бикунед.

²⁷ Агар дар байнатон шахсоне бошанд, ки бо забон гап мезананд, бигзор ду нафар ё бисёраш се нафар бо навбат гап зананд. Сипас як нафар сухани онҳоро тарҷума кунад. ²⁸ Вале агар тарҷумон набошад, бигзор донандай забон дар чамоат бо овози баланд сухан нагӯяд ва хомӯшона танҳо ба худ ва ба Худо гап занад.

²⁹ Аз байни пайғамбарон бигзор ду ё се нафарашон паёми Худоро гӯянд ва дигарон суханони онҳоро тафтиш кунанд. ³⁰ Аммо агар Худо ба касе аз нишастагон паёме дихад, бигзор гӯяндаи аввал хомӯш шавад. ³¹ Бо ин тартиб шумо метавонед,

* 14:21 Ишаъё 28:11-12

бонавбат ҳамаатон паёми Худоро расонед, то ки ҳама таълим гиранд ва рӯҳбаланд шаванд.³² Пайғамбарон бояд атои худро идора кунанд.³³ Зеро Худо меҳоҳад, ки ба монанди тамоми ҷамоатҳои ҳалқаш ҳама чиз дар осоиштагӣ бошад, на дар бетартибӣ.

³⁴ Занон бояд ҳангоми маҷлиси ҷамоат ҳомӯш бошанд. Ба онҳо сухан гуфтан иҷозат дода нашудааст. Аз рӯйи шариати Мусо онҳо бояд фармонбардор бошанд.³⁵ Агар савол дошта бошанд, бигзор дар хона аз шавҳарони худ пурсанд. Зеро сухан гуфтани занон ҳангоми маҷлиси ҷамоат аз рӯйи одоб нест.

³⁶ Ё шумо қуринтиён, фикр мекунед, ки қаломи Худо аз шумо баромадааст ё танҳо ба шумо омада расидааст?³⁷ Агар қасе худро пайғамбар ё шахси рӯҳонӣ шуморад, бояд эътироф кунад, ки навиштаи ман фармони Худованд мебошанд.³⁸ Агар ў ба ин навиштаи ман аҳамият надиҳад, ба вай низ аҳамият надиҳед.

³⁹ Ҳамин тавр, дӯстон, талабгори атои расондани паёми Худо бошед, vale ба забонҳо гап заданро манъ накунед.⁴⁰ Лекин ҳама чиз бояд дар доираи тартибу интизом ба амал ояд.

Зиндашавии Исои Масех

15 ¹ Бародарону ҳоҳарон, хотиррасон кардан меҳоҳам, ки ҳушхабареро, ки пештар ба шумо эълон мекардам, қабул кардед ва дар он устувор истодаед. ² Агар шумо ҳушхабареро, ки эълон кардаам, маҳкам нигоҳ доред, он шуморо начот медиҳад, вагарна беҳуда имон овардаед. ³ Аввал ин ки ман ҳушхабари гирифтаамро ба шумо расондам, ки чунин аст: Масех, мувофиқи навиштаот, барои гуноҳои мо мурд. ⁴ Ӯ гўронида шуд ва дар рӯзи сеюм мувофиқи навиштаот Худо Ӯро зинда кард. ⁵ Аввал Ӯ ба Петрус ва баъд ба дувоздаҳ фиристодагонаш, ⁶ сипас дар як вакт ба зиёда аз панҷсад нафар пайравонаш зоҳир гардид. Баъзе пайравонаш аллакай вафот кардаанд, лекин бештари онҳо дар қайди хаётанд. ⁷ Сипас Ӯ ба Яъқуб ва дертар ба тамоми фиристодагонаш зоҳир шуд.

⁸Аз ҳама охир ба ман зоҳир шуд, ки ман ба таври ғайриодӣ фиристода шуда будам! ⁹Чунки ман дар байни дигар фиристодагон қадри камтар дорам. Азбаски пештар чамоати Худо-ро дунболагирий мекардам, ҳатто сазовор нестам, ки худамро фиристода биномам.

¹⁰Аммо ба воситай файзу меҳрубонии Худо он чи имрӯз ҳастам ва файзе, ки Ӯ бар ман додааст, беҳуда нест. Чунки аз ҳамаи фиристодагон зиёдтар меҳнат кардам ва на ман, балки Худо ба воситай ман бо файзаш кор мекард. ¹¹Лекин фарқ на-дорад, ки шумо хушхабарро аз ман шунидед ё аз онҳо. Мухим он аст, ки шумо ба хушхабаре имон овардед, ки ҳамаи мо онро эълон мекунем.

Зиндашавии пайравони Исо

¹²Агар мо аз мурдагон зинда шудани Масехро эълон мекарда бошем, чӣ гуна баъзеи шумо мегӯед, ки зиндашавии мурдагон вучуд надорад? ¹³Агар зиндашавии мурдагон вучуд надошта бошад, пас Масех ҳам зинда нашудааст! ¹⁴Агар Масех зинда нашуда бошад, ҳам хушхабарро эълон кардани мо беҳуда ас-ту ҳам имони шумо беҳуда аст! ¹⁵Агар ҳақиқатан мурдагон зинда нашаванд, пас мо ба шумо дурӯғ гуфтаем, чунки мо ба шумо дар бораи Худо шаҳодат додем, ки Ӯ Исоро зинда кардааст. ¹⁶Охир агар мурдагон зинда нашаванд, пас Масех ҳам зинда нашудааст. ¹⁷Агар Масех зинда нашуда бошад, пас имон оварданатон беҳуда аст ва шумо то ҳол бо гуноҳоятон зиндагӣ мекунед. ¹⁸Дар ин ҳолат онҳое ки бо имон ба Исои Масех вафот кардаанд, нобуд шудаанд. ¹⁹Агар ба Масех фақат дар ин дунё умед дошта бошем, мо аз ҳамаи одамон бадбаҳт-тарин ҳастем. ²⁰Аммо Масех дар ҳақиқат аз байни мурдагон зинда карда шудааст ва Ӯ кафолати он аст, ки пайравонаш низ бархезонда мешаванд. ²¹Чунон ки марг ба воситай инсон ба ҷаҳон омадааст, зиндашавии мурдагон низ ба воситай ин-сон ба вучуд омадааст. ²²Инсони аввалин – Одам гуноҳ карда, ба ҳамаи мо марг овард, лекин Масех ба ҳамаи мо, ки ба

Ү тааллук дорем, ҳаёт бахшид. ²³ Лекин ҳар кас дар навбати худ зинда хоҳад шуд. Аввал Худо Масехро аз мурдагон зинда кард, сипас хангоми бозгашташ онхое, ки аз они Ү хастанд, зинда мешаванд.

²⁴ Сипас вақте ки дунё ба охир мерасад, Масех тамоми кудрату қувватро шикаст дода, Подшоҳиро ба дасти Худо Падар месупорад. ²⁵ Чунки то замоне ки Масех ҳамаи душманонро зери пойҳои Худаш нагузорад, бояд ҳукм ронад. ²⁶ Охирин душмане, ки нобуд карда мешавад, марг аст. ²⁷ Навиштаот мегӯяд, ки Худо ҳама чизро зери пойҳои Масех гузаштааст. Вале маълум аст, ки Худое, ки ҳама чизро зери пойҳои Масех гузаштааст, ба «ҳама чиз» дохил намешавад.* ²⁸ Вақте ки ҳама чиз таҳти фармони Масех қарор мегирад, Масех низ, ки Писари Худост, Худро зери фармони Худое мегузорад, ки ҳама чизро ба зери итоаташ дароварда буд. Сипас Худо дар ҳама чо, сарвари ҳама чиз мегардад.

²⁹ Баъзе имондорон ба чойи одамони беймони вафоткарда дар об таъмид гирифта, бо ин роҳ меҳоҳанд, ки гузаштагонро пайравони Масех гардонанд. Вале агар онҳо тамоман зинда нашаванд, чаро одамон ба чойи онҳо таъмид мегиранд?

³⁰ Мо барои чӣ беист худро ба хатар меандозем? ³¹ Бо фахре, ки аз шумо дар Худованди мо Исои Масех дорам, қасам меҳӯрам, ки ҳар рӯз бо марг рӯ ба рӯ мешавам. ³² Агар ман аз рӯйи фикри одамӣ бо эфесусиён, ки мисли ҳайвоноти ваҳшӣ хастанд, мечангидам, чӣ фоида мегирифтам? Агар мурдагон зинда нашаванд, пас биёед «бихӯрему бинӯшем, зоро фардо мемирэм»**. ³³ Фирефта нашавед, чунки ёрони бад шуморо аз роҳ мезананд. ³⁴ Ҳушёр шавед ва дигар гуноҳ нақунед. Ман ин суханонро барои шарм дорондани шумо мегӯям, зоро баъзеҳо Худоро намешиносанд.

* 15:27 Забур 8:7

** 15:32 Ишаъё 22:13

Саволҳо дар бораи дигаргуншавии бадан

³⁵ Шояд ягон кас пурсад: «Мурдагон чӣ гуна зинда мешаванд? Бадани зиндашудаашон чӣ гуна шакл мегирад?» ³⁶ Ин саволҳо бемаънианд! Тухмие, ки ба замин мекоред, то намирад, зинда намешавад. ³⁷ Шумо на растаниро, балки як тухмиро, хоҳ донаи гандум хоҳ донаи дигар мекоред, ки ҳанӯз шакл на-гирифтааст. ³⁸ Вале Ҳудо ба ҳар навъи тухмӣ мувофиқи хости Ҳуд чисм медиҳад.

³⁹ Чисмҳо гуногун мешаванд. Чисми одам аз чисми ҳайвон ва чисми паррандагон аз чисми моҳиён фарқ дорад. ⁴⁰ Чисмҳо осмонӣ ва замонӣ вучуд доранд, вале зебоии онҳо аз ҳам фарқ мекунад. ⁴¹ Зебоии офтоб дигар асту зебоии моҳу ситораҳо ва дар навбати худ ситораҳо низ бо зебоӣ аз ҳамдигар фарқ мекунанд.

⁴² Ҳангоми зиндашавии мурдагон низ чунин хоҳад буд. Он чи ки нобудшаванда аст, ба хок рафта, дар ҳолати абадӣ бармехезад. ⁴³ Баднамуд ба хок рафта, дар ҳолати хушнамуд бармехезад. Дар ҳолати нотавонӣ гузошта шуда, дар ҳолати қудратманӣ бармехезад. ⁴⁴ Бо бадани чисмонӣ ба хок супурда мешавад ва бо бадани рӯҳонӣ бармехезад. Чунон ки бадани чисмонӣ хаст, бадани рӯҳонӣ низ вучуд дорад.

⁴⁵ Дар навиштаҷот чунин омадааст, ки «Аввалин инсон, яъне Одам ҷони зинда гашт». ^{*} Вале Масех, ки «Одами охирин» аст, ба дигарон рӯҳи ҳаётбахш гардид. ⁴⁶ Чизҳои рӯҳонӣ аввал намеоянд. Аввал чисмонӣ, баъд рӯҳонӣ меояд. ⁴⁷ Одами якум аз хоки замин оғарида шуд ва одами дуюм Масех аз осмон аст. ⁴⁸ Одамони хокӣ ба инсони хокии аввалин монанданд. Дар осмон бошад, ҳар як кас ба мисли Масех, ки аз осмон аст, монанд мешавад. ⁴⁹ Ҳар яки мо дар замин ба мисли Одами аввалин бадан дорем. Дар осмон бошад, ҳар якеамон ба Масех, ки аз осмон аст, монанд мешавем.

* 15:45 Ибтидо 2:7

Тағийирёбии бадани имондорон дар рӯзи қиёмат

⁵⁰ Бародарону хоҳарон, ҳамиро ба шумо мегӯям, ки бадани ҷисмонии мо дар Подшоҳии Ҳудо мерос гирифта наметавонад. Ҷизҳои нобудшаванда чизҳоеро, ки нобуд намешаванд, ба даст оварда наметавонад.

⁵¹ Гӯш кунед, ба шумо як сирро мекушоям, ки ҳамаамон намемирен, лекин ҳамаамон тағийир меёбем. ⁵² Ногаҳон, дар як мижа задан бо садои карнайи охирин дигаргун мешавем. Карнай садо мебарорад, сипас мурдагон ба таври абадӣ зинда карда мешаванд ва мо тағийир меёбем. ⁵³ Зоро он чи нобудшаванда аст, бояд ба абадӣ табдил ёбад ва он чи миранда аст, бояд ба намиранда табдил ёбад. ⁵⁴ Ҳангоме ки нобудшаванда ба абадӣ ва миранда ба намиранда мубаддал мешавад, суханони навиштаот ба амал меояд:

«Марг мағлуб шуд! Ғалаба!»*

⁵⁵ «Эй марг! Ғалабаи ту кучост?!

Эй марг! Неши ту кучост?!»**

⁵⁶ Аз он ки мо гуноҳ мекунем, мемирен ва аз он ки шариати Ҳудоро дорем, гуноҳҳоямонро мефаҳмем. ⁵⁷ Лекин шукри Ҳудо, ки Ӯ ба воситаи Ҳудовандамон Исой Масех ба мо ғалаба медиҳад.

⁵⁸ Барои ҳамин, бародарону хоҳарони азизи ман, устувору матин бошед. Ба Ҳудованд ҳамеша аз таҳти дил хизмат кунед, зоро медонед, ки меҳнати шумо дар пеши Ҳудованд бехуда нест.

Хайрия барои имондорони камбағал дар шаҳри Үршалим

16 ¹Акнун дар бораи ҷамъоварии маблағ, ки он барои ёрии ҳалқи Ҳудо аст, менависам. Ҳамон тавре ки ба ҷамоатҳои имондорони вилояти Ғалотия дастур додам, шумо низ ҳамон тарз амал кунед. ²Ҳар якеатон, ҳар хафта рӯзи якшанбе вобаста

* 15:54 Ишаъё 25:8

** 15:55 Ҳушаъ 13:14

ба даромади худ, чӣ қадаре ки тавонед, пул чудо кунед, то ки ҳангоми омадани ман ба ин кор машғул шудан лозим наояд.

³ Вақте ки ба пешатон меоям, шахсони интихобкардаи шуморо бо тавсиянома ба шаҳри Уршалим мефиристам, то ки онҳо хайрияи шуморо ба он ҷо баранд. ⁴ Агар ба Уршалим рафтани ман фоиданок бошад, бигзор онҳо ҳамроҳи ман раванд.

Нақшаи Павлус барои сафари оянда

⁵ Дар бораи сафари ояндаам нақша дорам, ки аз вилояти Мақдуния гузашта, назди шумо ба шаҳри Қуринтус ба меҳмонӣ биёям. ⁶ Шояд муддате наздатон бимонам ё ҳатто зимистонро ҳамроҳатон гузаронам. Пас бо кумаки шумо ба сафари худ, ба ҳар ҷое ки бошад, давом дихам. ⁷ Ман намехоҳам, ки шуморо танҳо як сари қадам дида гузарам, балки агар Ҳудованд ҳоҳад, пешатон бисёртар истодан меҳоҳам. ⁸ Ҳоло бошад ман дар шаҳри Эфесус ҳастаму то иди Ҳосилот дар ин ҷо мемонам, ⁹ ҷунки дар ин ҷо барои хизмати босамар тамоми имкониятҳо фароҳам аст. Аммо дар ҳамин ҷо ҳам мӯқабилони бисёр ҳастанд.

¹⁰ Агар ҳамкорам Тимотиос ба пешатон биёяд, эҳтиёт бошед, ки ў дар байни шумо аз ҳавфу хатар эмин бошад, зеро ў ба мисли ман хизмати Ҳудовандро ичро карда истодааст. ¹¹ Ба ў беҳурматӣ накунед, балки ўро бо сулҳ ба назди ман равон кунед. Ман интизори омадани ўву бародарон ҳастам.

¹² Дар бораи бародари мо Апуллус гуфтаниам, ки аз ў бисёр ҳоҳиш намудам, ки бо бародарон ба назди шумо биёяд. Лекин айни замон ў тамоман ҷунин ҳоҳиш надорад. Аммо ҳар вақте ки имконият шуд, ба наздатон меояд.

Дастуроти охирин

¹³ Ҳушёр бошед ва дар имонатон устувор бимонед. Далер ва боқувват бошед. ¹⁴ Ҳама коратонро аз рӯйи муҳаббат кунед.

¹⁵ Бародарону ҳоҳарон, шумо аҳли оилаи Истефанусро мешиносад ва медонед, ки онҳо аввалин имондорон дар вилояти Оҳоия буданд ва худро ба хизмати ҳалқи Ҳудо супоридаанд.

¹⁶ Ман меҳоҳам, ки шумо ба ин шахсон ва ба ҳар касе ки монанди онҳо хизмат карда, меҳнат мекунанд, итоат намоед.

¹⁷ Ман аз омадани ҳамشاҳриёнатон Истефанус, Фортунатус ва Охойқос хурсанд шудам. Зоро онҳо чойи ҳолии шуморо пур карданд. ¹⁸ Онҳо, чунон ки шуморо рӯҳбаланд карданд, маро низ ҳамон тавр рӯҳбаланд намуданд. Чунин одамонро иззату ҳурмат кунед.

Хайрухуш

¹⁹ Ҷамоатҳои имондорони вилояти Осиё ба шумо – қуринтиён салом мерасонанд. Ҳамкоронам Акило ва занаш Прискила ва имондороне, ки дар хонаашон ҷамъ мешаванд, дар Ҳудованд бароятон саломи гарму ҷӯшон мефиристанд. ²⁰ Тамоми имондорон ба шумо салом мефиристанд. Якдигарро ба оғӯш гирифта, салом гӯед.

²¹ Дар ин ҷумла аз ҳусни хатам мебинед, ки ин салом аз ҳудиман, Павлус аст.

²² Ҳар кӣ Ҳудовандро дӯст намедорад, гирифтори лаънат бод! Ҳудованди мо биё!

²³ Бигзор файзу меҳрубонии Ҳудованд Исо бо шумо бошад!

²⁴ Ман ҳамаи шуморо, ки пайравони Исои Масех ҳастед, дӯст медорам.

НОМАИ ДУЮМ БА ҚУРИНТИЁН

Пешгуфтор

Павлус, ки фиристодаи Исои Масех буд, мактуби навбатиро пас аз навиштани номаи 1-ум ба Қуринтиён, тақрибан соли 55-уми пас аз милод, ҳангоме ки дар сафар буду дар бораи Исои Масех хушхабарро мерасонд, навиштааст.

Павлус ва имондорони шаҳри Қуринтус ба якдигар муҳаббати бародаронаи самимӣ доштанд, лекин дар байнашон нофаҳмӣ ва хафагӣ пайдо шуда буд. Павлус ба ҷойи он ки ба пеши қуринтиён равад, дилашро дар ин мактуб ба онҳо холӣ мекунад. Ӯ дар ин мактубаш барои ислоҳи онҳо саҳт гап зада мефаҳмонад, ки вай барояшон мисли падарест, ки аз корҳои нодурусти фарзандонаш азоб мекашад. Ӯ онҳоро барои ғоидай худашон тарбия мекунад. Ӯ меҳоҳад, ки онҳо тавба карда, рафторашибонро дигар кунанд, то ки дар вақти омадани Исо ҷазо дода нашаванд.

Инчунин ба Павлус лозим омад, ки фиристода будани худро ба қуринтиён исбот намояд. Чунки онҳо ба муаллимони дурӯғине гӯш медоданд, ки мегуфтанд: «Павлус дар асл аз тарафи Ҳудо фиристода нашудааст, ки ба қуринтиён таълим дихад».

Павлус ба қуринтиён хотиррасон мекунад, ки онҳо ҳабари хушро аввал аз Ӯ шунида буданд ва вақте ки ба ҳақиқат имон оварданд, чи қадар хурсанд буданд. Ӯ боз ёдрас мекунад, ки вай шабу рӯз азобҳои зиёдро паси сар кард, то ки онҳо дар имон қалон шаванд. Дар нишон додани муҳаббату ғамхорӣ Павлус

барои онҳое, ки халқи Худоро роҳнамой мекунанд, намунаи хуб аст. Ӯ онҳоро сўйистифода намебарад, балки ба онҳо хизмат мекунад. Ӯ меҳоҳад, ки онҳо барои начот ёфтсан аз гуноҳ даст кашанд ва худотарсона зиндагӣ кунанд. Ӯ онҳоро илтимос мекунад, ки ҳақиқатро аз дурӯғ фарқ кунанд ва ба имондороне, ки муҳтоҷӣ доранд, ёрӣ диханд. Вай онҳоеро, ки Ӯро ҳафа кардаанд, мебахшад. Чунин роҳбарон имрӯз ҳам бисёр ба молозим ҳастанд.

Саломи Павлус

1 ¹ Салом ба аҳли чамоати имондорони Худо дар шаҳри Қуринтус ва ба тамоми халқи Ӯ, ки дар вилояти Оҳоия зиндагӣ мекунанд! Ман, Павлус, ки бо хости Худо фиристодай Исои Масех таъйин шудаам ва бародари мо Тимотиос ² файзу меҳрубонӣ ва сулҳу осоиштагии Худо Падари мо ва Худованд Исои Масехро бар шумо хоҳонем.

Миннатдории Павлус ба Худо

³ Ба Худо, ки Падари Худованди мо Исои Масех ва Падари раҳмдил ва Худои ҳама гуна тасаллӣ аст, ҳамду сано бод! ⁴ Ӯ моро дар ҳама гуна мусибатҳоямон тасаллӣ медиҳад, то ки мо низ бо ҳамон тасаллое, ки худамон аз Худо меёбем, дигаронро ҳам дар ҳама гуна мусибаташон дилбардорӣ намоем. ⁵ Мо барои Масех чӣ қадар бештар азоб қашем, ҳамон қадар зиёдтар Худо ба воситай Масех ба мо тасаллӣ медиҳад. ⁶ Агар мо азобу уқубат қашем, ин ба хотири тасаллову начоти шумост ва агар тасаллӣ ёбем, боз ҳам ба хотири тасалло ёфтани шумост. Дар ҳамин ҳолат шумо ба мисли мо бо сабру тоқат азобҳоеро, ки мо аз сар мегузаронем, паси сар мекунед. ⁷ Боварии комил дорем, ки чи хеле дар азобу уқубати мо шарик ҳастед, ҳамчунин дар тасаллое, ки аз Худо меёбем, шарик мешавед.

⁸ Эй бародарону хоҳарон, мо намехоҳем, ки шумо аз мусибатҳое, ки дар вилояти Осиё ба сарамон омад, бехабар монед.

Азобу уқубати ба сарамон омада аз қувватамон чунон зиёд буд, ки мо ҳатто аз зинда мондан умедаконро канда будем. ⁹Дар ҳақиқат, мо интизор будем, ки ҳалок мешавем. Ин аз он сабаб рўй дод, ки мо на ба қуввати худамон, балки ба Худое, ки мурдагонро зинда мекунад, таваккал кунем. ¹⁰Ў моро аз хатари марговар начот дод ва боз ҳам начот медиҳад. Мо ба ў умед мебандем, ки ў боз моро начот хоҳад дод. ¹¹Шумо ҳам бо дуоҳоятон ба мо ёрӣ мерасонед, чунки Худо аз рўйи меҳрубониаш ба дуоҳои зиёд ҷавоб дода, моро начот медиҳад ва бисёр одамон ўро шукр мегӯянд.

Дигаргунихо дар нақшай Павлус

¹²Мо бо боварӣ ва вичдони пок гуфта метавонем, ки дар ҳамаи корҳоямон бо нияти пок ва самимияте, ки Худо ба мо додааст, зиндагӣ кардем. Нисбат ба мардуми ҷаҳон ва баҳусус нисбат ба шумо мо ҷунин рафтор намудем ва ин рафтoramон на аз рўйи хиради одамизод, балки аз рўйи файзу меҳрубонии Худо буд. ¹³⁻¹⁴Мо ба шумо танҳо чизҳоеро менависем, ки ҳонда ва маънояшро фаҳмида метавонед. Ҳатто агар ҳозир қисман суханамонро фаҳмед, умединорам, ки дар оянда пурратар мефаҳмед. Сипас дар Рӯзи бозгашти Худованди мо Исо ҷӣ гунае ки мо аз шумо фаҳр мекунем, шумо низ аз мо ҳамон тавр фаҳр мекунед. ¹⁵Азбаски дилпур ҳастам, ки шумо ба мо боварӣ доред, қарор додам, ки ҳангоми сафар қарданам ду бор ба пешатон омада, баракат диҳам. Яъне дар сари сафарам, ¹⁶ҳангоми ба вилояти Макдуния рафтани ва ҳам аз он ҷо бозгаштанам шуморо бинам. Он гоҳ шумо ба ман ёрӣ дода, маро ба сарзамини Яхудия гусел карда метавонистед.

¹⁷Шояд шумо пурсед, ки чаро ман нақшай ба пешатон омаданро тағиیر додаам. Ё шояд шумо фикр кунед, ки ман ба мисли одами ҷаҳонӣ бепарвоёна нақша кашида, дар як вақт ҳам «Ҳа» ва ҳам «Не» мегӯям. ¹⁸Лекин чи хеле ки Худо ҳақиқатро мегӯяд, сухани мо низ ба шумо дар як вақт ҳам «Ҳа» ва ҳам

«Не» намебошад. ¹⁹ Зеро Исои Масех – Писари Худо, ки ман ва Силову Тимотиос Ӯро ба шумо эълон кардем, байни «Ха» ё «Не» дудила нест, балки ҳамеша дар «Ха» меистад. ²⁰ Чи қадар ки ваъдаҳои Худо зиёд бошанд, ҳамаи онҳо дар Масех ҷавоби «Ха» мёбад, чунки Масех ҳамаи ваъдаҳоро ичро мекунад. Барои ҳамин мө ба воситаи Масех барои шукӯҳу бузургии Худо «Омин» мегӯем.

²¹ Худо Ҳудаш мову шуморо дар ягонагӣ бо Масех устувор намуда, барои Худ интихоб кардааст. ²² Ӯ Рӯхи Худ, яъне Рӯхулқудсро ҳамчун муҳр дар диламон гузошта, нишон дод, ки мо аз они Ӯ ҳастем. Ҳамин Рӯҳ кафолати баракатҳоест, ки Худо бароямон медиҳад.

²³ Худо шоҳид аст, ки сабаби то ҳол ба шаҳри Қуиринтус наомаданам он буд, ки намехостам шуморо ҷанг қунам. ²⁴ Мо намехоҳем, ки бар имони шумо ҳукмронӣ қунем, чунки шумо дар имонатон устувор истодаед. Мо баръакс меҳоҳем, ки барои хурсандиатон бо шумо ҳамкорӣ қунем.

2 ¹ Ман қарор додам, ки агар омаданам сабаби ранчишу андӯҳи шумо шавад, дигар ба пешшон наоям. ² Чунки агар шуморо ранҷонам, ғайр аз шумо, дигар кӣ маро хурсанд мекунад? ³ Барои ҳамин он мактубро навиштам, то ки вақти омадан қасоне, ки бояд маро шод қунанд, сабаби ғамгин гаштани ман нашаванд. Зеро аниқ медонам, ки хурсандии ман ҳамаи шуморо шод месозад. ⁴ Ман он мактубро бо андӯҳи бузургу гирия бисёр ва дили дардманд навишта будам. Ман намехостам шуморо ғамгин қунам, балки ҳостам донед, ки чӣ қадар шуморо дӯст медорам.

Бахшидани имондоре, ки гуноҳ кардааст

⁵ Дар бораи он бародар аз байнатон, ки пештар маро ранҷонида буд, инро мегӯям: ӯ на факат маро, балки қисман (намехоҳам воҳима қунам) ҳамаи шуморо низ ранҷонидааст. ⁶ Бисёре аз шумо аллакай Ӯро ҷазо додед ва ин барои Ӯ басанда аст.

⁷ Акнун вақти он расидааст, ки ӯро бахшед ва дилбардорӣ кунед, то ки ӯ аз ғаму ғуссаи аз ҳад зиёд аз по наафтад. ⁸ Бинобар ин ман аз шумо илтимос мекунам, ки муҳаббати худро ба ӯ нишон дихед.

⁹ Инчунин ба воситай он мактуб санцидан меҳостам, ки оё шумо ба фармонҳои ман пурра итоат мекунед ё не. ¹⁰ Агар шумо касеро бахшед, ман низ ӯро мебахшам. Касеро, ки бахшидаам (агар дар асл бахшидан лозим бошад), ба хотири шумо дар ҳузури Масеҳ бахшидаам, ¹¹ то ки шайтон моро фирефта накунад, зеро мо аз нақшашои ӯ бохабарем.

¹² Вақте ки ман барои эълон кардани ҳушхабари Масеҳ ба шаҳри Трӯос омадам, пай бурдам, ки барои дар он ҷо хизмат карданам Ҳудованд тамоми имкониятҳоро фароҳам овардааст. ¹³ Аммо азбаски дар он ҷо бародарам Титусро наёфтам, пареншон шудам. Сипас ман бо имондорони он ҷо ҳайрухуш карда, барои чустучӯи ӯ ба вилояти Мақдумия омадам.

Исой Масеҳ ғалаба медиҳад

¹⁴ Ман Ҳудоро шукр мегӯям, ки Ӯ моро дар ягонагӣ бо Масеҳ дар қатори ғолибшудагон қарор дода, ҳидоят мекунад. Ӯ ба воситай мо донишеро, ки дар бораи Масеҳ аст, дар ҳама ҷо мисли бӯйи ҳушпе паҳн мекунад. ¹⁵ Зеро мо ба мисли бӯйи ҳушҳастем, ки Масеҳ онро ба Ҳудо тақдим мекунад ва он ҳам дар байни онҳое, ки начот меёбанд ва ҳам дар байни онҳое, ки ҳалок мешаванд, паҳн мешавад. ¹⁶ Барои онҳое, ки дар роҳи ҳалокат ҳастанд, мо бӯйи бади марг ҳастем ва барои онҳое, ки дар роҳи начот ҳастанд, мо бӯйи ҳаётбахш ҳастем. Ҳеч кас аз пеши ҳудаш гуфта наметавонад, ки қобилияти расондани ҷунин паёмро дорад.

¹⁷ Бисёриҳо паёми Ҳудоро барои фоидай шахсии худ эълон мекунанд, лекин мо ҷунин неstem. Баръакс ҳамчун хизматгорони Масеҳ мо медонем, ки Ҳудо ба мо нигоҳ карда истодааст. Аз ин рӯ паёми Ҳудоро аз самими дил эълон мекунем, зеро Ҳудо моро барои ин кор фиристодааст.

Хизматгорони аҳду паймони нав

З ¹ Шояд шумо фикр мекунед, ки мо боз худро таъриф мекунем, лекин ин тавр нест. Баъзехо бо худ тавсияномаҳо гирифта нишон медиҳанд, лекин мо муҳточи тавсиянома аз ягон кас неstem. Мо аз шумо ҳам талаб намекунем, ки тавсиянома барои мо нависед. ² Шумо худ тавсияномаи мо ҳастед, ки он дар диламон навишта шудааст ва онро ҳамаи одамон шинохта ва хонда метавонанд. ³ Маълум аст, ки шумо номаи Масех ҳастед ва он натиҷаи хизмати моро дар байни шумо нишон медиҳад. Он на бо қалам, балки бо Рӯхи Худои зинда навишта шудааст. Он на дар рӯйи лавҳасангҳо, балки дар дили одамизод навишта шудааст.

⁴ Мо инро барои он мегӯем, ки ба воситаи Масех ба Худо бовар дорем ⁵ ва на барои он ки бо қуввати худ кореро анҷом медиҳем, чунки қобилиятҳои мо аз Худост. ⁶ Ў ба мо қобилият додааст, ки хизматгорони аҳду паймони нав бошем. Ин аҳду паймон на шариати навишташуда, балки аз Рӯхулқудс аст, зеро шариати навишташуда инсонро ба марг мебарад, аммо Рӯхулқудс ҳаёт мебахшад.

Бузургии аҳду паймони нав дар муқоиса бо аҳду паймони кухна

⁷ Шариати дар лавҳасангҳо навишташуда одамонро ба марг ҳукм карда буд. Лекин Худо он шариатро бо чунон шукӯҳу бузургие дод, ки рӯйи Мусо аз он медураҳшид. Он то ба дараҷае дураҳшон буд, ки ҳалқи Исроил ба чеҳраи ӯ нигоҳ карда наметавонистанд. Аммо ин нур оҳиста-оҳиста нопадид мешуд. ⁸ Пас магар шукӯҳу бузургие, ки ба хизмати Рӯхулқудс даҳл дорад, бузургтар нест?! ⁹ Агар аҳду паймони кухна, ки ҳукм мебаровард, шукӯҳу бузургӣ дошта бошад, пас аҳду паймони нав, ки моро дар назди Худо сафед мекунад, чӣ қадар зиёд шукӯҳу бузургӣ дошта бошад?! ¹⁰ Дар ҳақиқат шукӯҳу бузургии пешина дар муқоиса бо шукӯҳу

бузургии беканори аҳду паймони нав бузург набуд. ¹¹ Агар шукӯхи чизи гузарон ин қадар бузург буд, пас шукӯхи чизи абадӣ боз ҳам бузургтар аст.

¹² Чун умед дорем, ки бузургии аҳду паймони нав то абад мемонад, хеле далерона сухан мегӯем. ¹³ Ба мо лозим нест, ки мисли Мусо рӯямонро пӯшонем. Ў рӯяшро бо парда пӯшонида буд, то ки истроилиён анҷоми шукӯху бузургии гузарандаро набинанд. ¹⁴ Истроилиён якрав шудаанд ва то имрӯз ҳангоми ҳондани аҳду паймони қадим ин парда нокушода мемонад. Ин парда танҳо бо имон овардан ба Масех бардошта мешавад. ¹⁵ Ҳатто имрӯз, ҳангоме ки онҳо шариати Мусоро меҳонанд, ин парда дилашонро пӯшонидааст.

¹⁶ Лекин ҳангоме ки шахс ба Худованд рӯ меоварад, парда бардошта мешавад. ¹⁷ Худованд Рӯҳ аст ва дар он ҷое ки Рӯҳи Худованд ҳаст, он ҷо озодист. ¹⁸ Азбаски парда аз пеши назармон бардошта шудааст, ҳамаи мо, имондорон зебоии пурнури Худовандро гӯё дар оина мебинем ва Худованд, ки Рӯҳ аст, моро бештару бештар ба Худ монанд мекунад.

Ганчи бузург дар қӯзакои лойин

4 ¹ Бинобар ин, азбаски Худо аз рӯйи раҳму шафқаташ ба мо ҷунин хизматро додааст, мо ҳаргиз рӯҳафтода намешавем. ² Мо ҳама амалҳои пинҳони шармоварро рад мекунем. Мо қасеро фиреб намедиҳем ё паёми Худоро нодуруст маънидод намекунем. Баръакс, дар ҳузури Худо ҳақиқатро ошкоро мегӯем ва ҳамин тавр одамони боваринок буданамонро ба ҳама нишон медиҳем. ³ Ҳатто агар ҳушхабаре, ки мо эълон мекунем, барои ягон қас пинҳон бошад, он факат барои ҳалокшавандагон пинҳон аст. ⁴ Шайтон, ки худои ин ҷаҳон аст, зехни беимононро тира кардааст. Бинобар ин зехни онҳо бо нури ҳушхабар дар бораи Исои Масехи пурнур, ки аз ҳар ҷиҳат мисли Худост, равшан намешавад. ⁵ Мо на ҳудро, балки Исои Масехро эълон мекунем, ки Ӯ Худованд аст ва мо ба хотири Исо ба шумо хизмат мекунем. ⁶ Зоро Ҳудое, ки дар вақти оғаридани дунё дар

торикӣ «Рӯшной шавад»,* гуфтааст, бо нураш фикрҳои моро низ равшан кардааст, то ки мо шукӯху бузургии Ӯро, ки дар рӯйи Исои Масех аст, бифаҳмем.

⁷Мо ки фақат ба монанди кӯзаҳои лойин ҳастем, ин дониши илоҳиро ҳамчун ганҷ дар худ нигоҳ медорем. Аз ин маълум мешавад, ки қуввати бузург на аз тарафи мо, балки аз тарафи Ҳудо меояд. ⁸Ба мо аз ҳар тараф фишор меоранд, лекин мо мағлуб нашудаем. Илоҷе надорем, лекин рӯҳафтода ҳам намешавем. ⁹Моро дунболагирӣ мекунанд, лекин Ҳудо моро тарк намекунад. Моро аз пой афтондаанд, лекин нобуд нашудаем. ¹⁰Мо ҳамеша дар баданамон марги Исоро бардошта мегардем, то ки ҳаёти Ӯ дар баданамон низ зоҳир шавад.

¹¹Мо зиндагон ҳамеша ба хотири Исои Масех зери хатари марг ҳастем, то ки зинда будани Исо дар бадани мирандаи мо маълум гардад. ¹²Аз ин рӯ, мо бо маргу азоб рӯ ба рӯ мешавем, то ки шумо ҳаёт ёбед.

¹³Дар навиштаот омадааст: «Азбаски имон доштам, сухан гуфтам»**. Азбаски мо ҳам ҳамин гуна имон дорем, мо низ паёми Ҳудоро нақл кардан мегирем. ¹⁴Зоро медонем ҳамон Ҳудое, ки Ҳудованд Исоро зинда кард, моро низ ҳамроҳи Исо зинда намуда, бо шумо ба ҳузураш мебарад. ¹⁵Ҳамаи ин барои манфиати шумо аст, то ки файзу меҳрубонии Ҳудо барои одамон бештару бештар гардад ва барои шукӯху бузургии Ҳудо шукргузорӣ низ зиёд шавад.

Имон ба Ҳудованд

¹⁶Барои ҳамин мо ҳаргиз рӯҳафтода намешавем. Ҳарчанд намуди зоҳирии мо, яъне баданҳоямон фарсада шудан гирад ҳам, олами дарунии мо рӯз ба рӯз нав мешавад. ¹⁷Зоро ранҷу азоби ҳозираи мо ноҷиз ва зудгузар аст. Аммо он барои мо чунон шукӯху бузургие меорад, ки аз ранҷу азоб бехад бузургтар

* 4:6 Ибтидо 1:3

** 4:13 Забур 115:1

аст ва абадӣ мемонад. ¹⁸ Мо на ба чизҳое, ки мебинем, балки ба чизҳое, ки намебинем, ҷашм дӯхтаем. Зоро чизҳои заминӣ, ки дида мешаванд, муваққатӣ ҳастанд, вале чизҳои осмонӣ, ки дида намешаванд, абадианд.

Худо ба мо баданҳои нав медиҳад

5 ¹Мо медонем, ки дар ин дунё бадани мо ба мисли хаймае хонаи муваққатӣ аст, ки дар охири умрамон ҷамъ карда мешавад. Дар он вақт Худо бароямон хонаи осмонӣ, яъне бадани абадӣ медиҳад, ки онро на одамизод, балки Худи Худо сохтааст. ²Ҳоло ки мо баданҳои заминӣ дорем, оҳ қашида, орзу мекунем, ки бадани осмониамонро ҳамчун либоси нав ба бар кунем. ³Азбаски мо баданҳои осмонӣ мегирем, рӯхи бебадан наҳоҳем буд. ⁴Хаймаҳое, ки дар онҳо ҳоло зиндагӣ мекунем, бароямон бори вазнинанду мо оҳу нола мекунем. Хоҳиши мо мурдану аз ин бадан ҳалос шудан нест, балки он аст, ки бо бадани осмонӣ пӯшонида шавем. Ин тавр бадани мирандаи мо ба бадани абадӣ табдил мейёбад. ⁵Худи Худо моро барои қабул кардани баданҳои нави осмонӣ тайёр кардааст ва ҳамчун кафолате, ки ин баданҳои навро медиҳад, ба мо Рӯхи Худашро баҳшидааст.

⁶ Бинобар ин мо ҳамеша дилпур ҳастем ва медонем, ки то вакте, ки дар бадани заминӣ зиндагӣ мекунем, бо Худованд дар осмон неstem. ⁷Мо на бо чизҳое, ки мебинем, балки бо имон зиндагӣ мекунем. ⁸Бале, мо дилпур ҳастем ва меҳоҳем, ки ҷисмҳои заминиамонро тарқ карда, ба манзили худ, назди Худованд равем. ⁹Аз ин рӯ, чи дар ин ҷо бошем, чи дар он ҷо, беш аз ҳама кӯшиш менамоем, ки ба Ӯ писанд оем. ¹⁰Зоро ҳамаи мо бояд пеши таҳти Масех ҷавоб дихем, то ки мувофиқи корҳои неку бадамон, ки бо ҷисми худ кардаем, подош гирем.

Мо намояндагони Масех ҳастем

¹¹Пас чун пеши таҳти Ӯ ҷавоб медиҳем, тарси Худовандро дорем ва кӯшиш мекунем, ки мардумро ба сӯи начот ҳидоят

намоем. Худо чӣ гуна одам будани моро медонад ва умедворм, ки шумо низ чӣ гуна будани моро медонед.¹² Ин чунин маъно надорад, ки мо боз худамонро таъриф карда истодаем. Балки ба шумо имкон медиҳем, ки аз мо фахр кунед, то ба онҳое, ки на бо чизҳои ботинӣ, балки бо чизҳои зоҳирӣ ифтихор мекунанд, ҷавобе дошта бошед.¹³ Агар ба назар чунин намояд, ки аз ақл бегона шудаём, ин ба хотири Худост! Вале агар солимфикр бошем, ин ба хотири шумост.¹⁴ Муҳаббати Масех моро ба ҳар кор водор менамояд. Боварии комил дorum, ки чун Масех барои ҳама мурдааст, пас ҳама барои ҳаёти пештараашон мурдаанд.¹⁵ Масех барои ҳама мурдааст, то ки зиндагон дигар барои ҳуд зиндагӣ накунанд, балки барои ӯ зиндагӣ кунанд, ки ба хотири онҳо мурд ва дубора зинда шуд.

¹⁶ Дигар мо касеро аз нуктаи назари одамӣ баҳо намедиҳем. Агар пештар Исои Масехро аз нуктаи назари одамӣ баҳо медодем, пас ҳозир чунин намекунем.¹⁷ Ин чунин маъно дорад, ки ҳар касе, ки ба Масех тааллук дорад, аз нав оғарида шудааст. Он чи ки қуҳна буд, даргузашт ва акнун ҳама чизнав шудааст.

¹⁸ Ҳамаи ин кори Худост. Ӯ ба воситаи Масех моро бо Ҳуд оштӣ додааст. Ҳоло моро вазифадор кардааст, ки паёми бо Ҳуд оштӣ шуданро ба дигарон расонем.¹⁹ Яъне Ҳудо ба воситаи Масех ҷаҳонро бо Ҳуд оштӣ дода, гуноҳҳояшонро дигар хисоб намекунад ва ин паёми оштиро ба мо супурд.²⁰ Мо намоянданғони Масех ҳастем ва Ҳудо ба воситаи мо ба одамон муроҷиат мекунад. Аз ин рӯ мо аз номи Масех аз шумо илтиҷо мекунем, ки дигар ҳамчун душманони Ҳудо зиндагӣ накарда, бо ӯ оштӣ шавед.²¹ Ҳудо гуноҳҳои одамонро ба дӯши Масех, ки комилан бегуноҳ буд, гузошт, то ки ӯ мо гунаҳкоронро дар ягонагӣ бо Масех беайбу росткор эълон кунад.

6 ¹Ҳудо аз рӯи файзу меҳрубониаш шуморо начот додааст. Ҳоло ҳамчун ҳамкорони Ҳудо мо аз шумо илтиҷо мекунем, ки ин начотро зери по карда бефоида накунед. ²Зоро Ҳудо

мегүяд: «Дар вақти мувофиқ туро шунидам ва дар рұзи начот ба ту мадад расондам».*

Инак он вақти мувофиқ расидаасту имрұз рұзи начот аст.

Мушкилихой Павлус

³ Мо ягон касро ба васваса намеандозем, то ки ҳеч кас хизмати моро бадном нақунад. ⁴ Барьакс, бо сабру тоқат дар ҳама чиз, дар азобу үқубат, дар мұхточй вадар ҳар гуна душворй худро ҳамчун хизматгорони бовафои Худо нишон медиҳем. ⁵ Мо шұришхову меҳнати саҳт, лату күбү шабҳои бехобй ва гуруснагиро аз сар гузаронидем. ⁶ Ҳамчунин мо хизматгорони Худо буданамонро дар дили соғ, дониш, сабр, меҳрубонй, муҳаббати самимона ва ба воситай Рұхулқұдс, ки дар вұчудамон ҳаст, нишон медиҳем. ⁷ Мо ҳақиқатро таълим медиҳем ва құдрати Худо дар вұчудамон амал мекунад. Ҳам барои дасти чап ва ҳам барои дасти рости мо ҳаёти пока-мон ҳамчун аслихаи ҹангй аст. ⁸ Новобаста ба он ки одамон моро ҳурмат мекунанд ё намекунанд, ифтихор мекунанд ё бадгүйй мекунанд, мо ба Худо хизмат мекунем. Мо рост-қавл ҳастем, лекин одамон моро фиребгар меноманд. ⁹ Моро ҳуб намешиносанд, vale мешхур ҳастем. Бо марг рұ ба рұ бошем ҳам, ҳанұз зинда ҳастем. Азобу шиканча қашем ҳам, күшта нашудаем. ¹⁰ Моро ғамгин мекунанд, мо бошем, ҳамеша шодй мекунем. Камбағал ҳастем, лекин дигаронро сарватманда мегардонем. Мо ҳеч чиз надорем, vale доролы ҳама чиз ҳастем.

¹¹ Эй мардуми шахри Қуринтус! Мо ба шумо күшоду рав-шан гап задем ва аз таҳти дил шуморо дұст доштем. ¹² Мо муҳаббати худро аз шумо дареғ намедорем. Ин шумоед, ки муҳаббати худро аз мо дареғ медоред. ¹³ Ман ба шумо ҳамчун ба фарзандони худам мегүям, ки шумо низ дилхой худро ба мо күшоед.

* 6:2 Ишаъё 49:8

Аз онхое, ки Худоро рад мекунанд, худро дур гиред

¹⁴ Бо онхое, ки беимонанд, якъо нашавед. Охир росткорӣ бо бадкорӣ чӣ алоқа дорад? Ё нур бо торикӣ чӣ чизи умумӣ доранд? ¹⁵ Магар дар байни Масех ва шайтон ягонагие ҳаст? Охир имондор чӣ гуна шарики шахси беимон шуда метавонад? ¹⁶ Оё бутҳо ба макони муқаддаси Худо, яъне ба маъбадаш тааллук доранд? Албатта не! Мо маъбади Худои зинда ҳастем. Чунон ки Худо гуфтааст: «Ман андаруни онҳо сокин шуда, дар байнашон мегардам. Ман Худои онҳо мешавам ва онҳо халқи Ман мешаванд».*

¹⁷ «Барои ҳамин аз миёни беимонон берун омада, аз онҳо чудо шавед. Ба чизҳои нопоки онҳо нарасед ва Ман шуморо қабул хоҳам кард.** ¹⁸ Ман Падари шумо мешавам ва шумо писарону духтарони Ман мешавед***», мегӯяд Худованди Тавоно.

7 ¹Дӯстони азиз, азбаски чунин ваъдаҳо дорем, бояд худро аз ҳар чизе, ки рӯҳу баданамонро ҳаром месозад, пок кунем ва азбаски аз Худо метарсем, худро пурра аз бадӣ чудо карда, ба Ӯ баҳшида шавем.

Хурсандии Павлус аз рафтори имондорони шаҳри Қуиринтус

² Моро дар дилҳоятон чой дихед. Мо касеро наранҷондаем, касеро гумроҳ накардаем ва аз касе сӯиистифода набурдаем.

³ Ман инро барои айbdор намудани шумо намегӯям. Ман пештар гуфта будам, ки шумо он чунон дар дилҳои мо чой шудаед, ки на марг метавонад шуморо аз мо чудо созад, на зиндагӣ.

⁴ Ман ба шумо боварии комил дорам ва бо шумо хеле ифтиҳор дорам. Бо вуҷуди ҳамаи мушкилотам, ман пур аз тасаллий ҳастам ва шодии фаровон дорам.

* 6:16 Ибодат 26:12; Ирмиё 32:38; Ҳизқиёл 37:27

** 6:17 Ишаъё 52:11; Ҳизқиёл 20:34, 41

*** 6:18 2 Подшоҳон 7:14

⁵ Пас аз он ки мо ба вилояти Мақдуния омадем, ҳеч оромие надоштем, чунки дар ҳама чо мусибат, атрофамон ҹангу чидол ва диламон дар тарсу ҳарос буд. ⁶ Лекин Худое, ки рӯҳафтодагонро таскин мебахшад, бо омадани Титус моро рӯҳбаланд намуд. ⁷ На фақат омаданаш, балки дилбардорие, ки ўз шумо дид, моро рӯҳбаланд кард. Ўнакл кард, ки шумо маро саҳт ёд кардаеду аз кори кардаатон пушаймон ҳастед ва то чӣ андоза барои муҳофизати ман бархостаед. Ин чизҳо маро беҳад шод кард!

⁸ Агарчи суханони саҳтам дар номаи пештара шуморо ғамгин карда бошад ҳам, ман аз навиштани он пушаймон нестам. Албатта дар аввал вақте фаҳмидам, ки он шуморо барои муддати қӯтоҳе ғамгин сохтааст, пушаймон шудам. ⁹ Лекин хозир аз навиштани он нома хурсанд ҳастам. На барои он ки шумо ғамгин шудед, балки барои он ки ин ғам сабаби тавбаи шумо гардид. Шумо бо хости Худо ғамгин шуда будед ва аз мо ягон зарар надидаед. ¹⁰ Ғаме, ки Худо медиҳад, шахсро ба тавба мебарад, ба тавбае, ки дар натиҷа начот мебахшаду дар он пушаймонӣ нест. Аммо ғами ин дунё шахсро ба марг мебарад. ¹¹ Охир бинед, ки ғами Худо дода чӣ қадар чизҳои хуб, аз қабили чидду ҷаҳд, ҳоҳиши ҳудро ҳимоя кардан, тарс аз бадӣ, ҳоҳиши дидани ман, ғайрат ва ташнаи адолат буданро дар вучуди шумо бедор кард. Дар ҳамаи ин шумо нишон додед, ки дар ин кор беайб ҳастед.

¹² Мақсади ман он набуд, ки дар бораи шахси хатокарда ё ҷабрдида нависам. Балки меҳоҳам, донед, ки шумо дар пеши Худо чӣ қадар ғами моро меҳӯред. ¹³ Ин моро тасалло дод!

Азбаски ҳамаи шумо Титусро тасалло додед, ў хурсанд шуд ва мо бошем, аз шодии ў бештар хурсанд шудем. ¹⁴ Ман дар назди Титус аз шумо ифтихор доштам ва шумо маро дар хичолат нагузаштаед. Чи хеле ки мо ҳамеша ба шумо сухани ростро мегуфтем, сухани таърифие, ки дар бораатон ба Титус гуфта будем, рост баромад. ¹⁵ Ҳозир вақте Титус ба ёд меорад, ки чи хел ҳамаи шумо ўро бо тарсу эҳтиром қабул карда, ба ў

итоат карда будед, дар хаққи шумо зиёдтар ғамхорӣ мекунад.¹⁶ Ман бошам, бисёр хурсандам, ки дар ҳама чиз ба шумо бо-вар карда метавонам.

Хайру саховати чамоатҳои имондорон

8 ¹Бародарону хоҳарони азиз, меҳоҳем, аз файзу меҳрубоние, ки Худо ба чамоатҳои вилояти Мақдуния додааст, огоҳ шавед. ²Дар вакти азобҳои зиёд шодию хурсандӣ ва камбағалии саҳт онҳоро дасткӯшод карда буд. ³Ман шаҳодат медиҳам, ки онҳо на танҳо аз рӯйи имконияташон, балки зиёдтар аз он, ихтиёран пул ҷамъ карда доданд. ⁴Онҳо моро саҳт илтиҷо намуданд, ки дар ҷунун хизмати боифтиҳор, яъне кумак расондан ба имондорони шаҳри Уршалим саҳмгузор бошанд. ⁵Коре, ки онҳо карданд, аз он ҷи мо интизор будем, бештар буд. Онҳо аввал ҳудро ба хизмати Ҳудованд бахшида, сипас аз рӯйи ҳоҳиши Худо ҳудро ба ихтиёри мо гузоштанд. ⁶Аз ин рӯ, мо аз Титус ҳоҳиш намудем, ки кори ҳайри дар байни шумо сар кардаашро ба охир расонад. ⁷Азбаски аз ҳама чиз, яъне имон, сухандонӣ, дониш ва ғайрат сарватманд ҳастед ва мо низ нисбат ба шумо муҳаббати зиёд дорем, дар ин кори ҳайр низ дасткӯшод бошед.

⁸ Ман ба шумо фармон намедиҳам, ки кумакпулӣ дихед. Имондорони чамоатҳои дигар меҳоҳанд ҳадя қунанд ва ман меҳоҳам санҷам, ки муҳаббати шумо ҳам нисбати имондорони Яҳудия самимӣ ҳаст ё не. ⁹Шумо файзу меҳрубонии Ҳудовандамон Исой Масехро медонед. Ӯ сарватманд буд, лекин ба хотири шумо камбағал шуд, то ки бо камбағалиаш шуморо сарватманд гардонад.

¹⁰ Маслиҳати ман ба шумо ин аст, ки агар кори ҳайреро, ки соли гузашта сар карда будед, ба анҷом расонед, бароятон хуб мешавад. Соли гузашта шумо аввалин қасоне будед, ки ба кори ҳайр даст задед ва ҳатто кори ҳайр карданро орзу кардед. ¹¹Он кореро, ки аз аввал бо ғайрати қалон сар карда будед, акнун мувофиқи имкониятҳоятон ба анҷом расонед. ¹²Агар кумак

кардан хоҳед, Худо онро аз рӯйи имкониятатон қабул мекунад ва на аз рӯйи он чи ки надоред.

¹³ Ман намехоҳам, ки кумаки шумо ба дигарон осон ва ба-рои худатон гарон афтад. Ман фақат меҳоҳам, ки баробарӣ бошад. ¹⁴ Шумо ҳозир метавонед, аз сарвати худ ба шахсони муҳтоҷ ёрӣ расонед. Дертар, ҳангоме ки онҳо доро мешаванд, дар муҳтоҷиатон ба шумо онҳо ёрӣ мерасонанд. Ҳамин тавр баробарӣ ба миён меояд. ¹⁵ Охир дар навиштаот омадааст: «Касе ки бисёр чида буд, зиёдатӣ надошт ва касе ки кам чида буд, камӣ надошт».*

Титус ва ҳамроҳони ӯ

¹⁶ Шукри Худо дилсӯзие, ки ман нисбати шумо дорам, ба Титус ҳам дода шудааст. ¹⁷ Ӯ на танҳо дарҳости моро барои омадан қабул кард, балки хеле боғайратона, ихтиёри боз ба назди шумо омадан меҳост. ¹⁸ Ҳамроҳи Титус бародареро мефириstem, ки барои эълон кардани хушхабар дар ҳамаи ҷамоатҳои имондорон сазовори таъриф гардидааст. ¹⁹ Инчунин, он бародарро ҷамоатҳо таъйин намуданд, ки ба мо дар ин кори ҳайр ҳамсафар бошад. Мо ин корро барои бузургии Ҳудованд ва барои нишон додани некҳоҳиамон анҷом медиҳем. ²⁰ Мо ин тавр кардем, то касе моро дар нодуруст истифода бурдани ҳадаяҳое, ки саҳоватмандона дода шудаанд, айбор накунад. ²¹ Мо қӯшиш мекунем, ки на танҳо дар назари Ҳудованд, балки дар назари одамон низ ростқавл бошем.

²² Инчунин, ҳамроҳи онҳо боз як бародарро низ мефириstem, ки қӯшишу ғайрати ӯро ҷандин маротиба дар бисёр ҷизҳо санҷидаем. Азбаски ба шумо боварии зиёд дорад, қӯшишу ғайрати ӯ зиёдтар шудааст. ²³ Рафиқам Титус бошад, бо ман барои манфиати шумо кор мекунад. Бародарони дигари мо намояндагони ҷамоатҳо ҳастанд, ки одамон Масехро барои кори онҳо ситоиш мекунанд. ²⁴ Барои ҳамин ба онҳо меҳру

* 8:15 Ҳуруҷ 16:18

муҳаббати худ ва сабаби аз шумо фахр карданамонро нишон дихед, то ки чамоатҳои имондорон инро дида тавонанд.

Ёрии моддӣ барои имондорони шаҳри Үршалим

9 ¹Дар бораи хизмате, ки барои қӯмак расондан ба ҳалқи Ҳудо аст, ба шумо навиштанам зарур нест. ²Ман қӯшишу файратонро медонам ва аз шумо дар назди имондорони вилояти Мақдумия ифтихор мекунам, ки ҳанӯз як сол пеш шумо дар вилояти Оҳоия барои ёрӣ додан тайёр будед. Ин қӯшишу файрати шумо бисёриҳоро ба ёрӣ расондан шавқманд кардааст. ³Холо бошад азбаски ман ба бародарон гуфта будам, ки шумо ҳадаяи худро тайёр кардаед, онҳоро ба пешатон мефиристам. Онҳо рафта мебинанд, ки суханони таърифие, ки дар бораатон гуфта будам рост будааст. ⁴Агар имондорони Мақдумия ҳамроҳи ман омада бинанд, ки байд аз он ҳама таъриф ҳадяҳои шумо ҳанӯз тайёр нест, он гоҳ ҳам мо шарманда мешавем, ҳам шумо! ⁵Барои ҳамин лозим донистам, аз бародарон илтимос кунам, то ки онҳо пеш аз ман ба назди шумо рафта, он ҳадяҳое, ки ваъда карда будед, пешакӣ тайёр кунанд, то ки он на маҷбурий, балки ба таври ихтиёрий бошад.

⁶Хуллас, касе ки ҳасисона мекорад, кам дарав мекунад ва касе ки саховатмандона мекорад, фаровон дарав мекунад. ⁷Ҳар кас бояд дар дилаш ба қароре ояд, ки чӣ қадар медиҳад ва на бо дили ноҳоҳам ва на ба таври маҷбурий. Зоро Ҳудо онҳоеро, ки бо ҳурсандӣ хайр мекунанд, дӯст медорад. ⁸Ҳудо метавонад бо ҳар гуна баракат шуморо сарватманд гардонад, то ки ҳама вакт ҳама муҳтоҷиҳои худро бартараф намоед ва ба дигарон низ ба таври фаровон хайр кунед. ⁹Чи хеле ки навиштаҷот мегӯяд: «Ӯ бо саховатмандӣ ба камбағалон додааст. Росткории Ӯ то абад пойдор мемонад».*

¹⁰Ҳудо ки барои коранд тухмӣ ва барои ҳӯрдан нон медиҳад, ба киши шумо афзуни мебахшад ва самараи корҳои некатонро

* 9:9 Забур 111:9

зиёд мегардонад. ¹¹ Ӯ шуморо ба ҳар восита баракат медиҳад, то ки аз ҳар чихат дасткүшод бошед. Ҳангоме ки мо ҳадяҳои шуморо ба шахсони эҳтиёчманд мерасонем, онҳо ба Худо шукр мегўянд.

¹² Зеро бо ин ҳадяҳо на фақат муҳточиҳои халқи Худо бартараф мешавад, балки инчунин ба Худо шукргузории зиёд рафта мерасад. ¹³ Барои ин хизмати шумо шахсони эҳтиёчманд ва ҳама Худоро ситоиш мекунанд, чунки он имони шуморо исбот мекунад. Шумо ба хушхабари Масех итоат мекунед ва ба халқи Худо саховатмандона хайр менамоед. ¹⁴ Имондорони Уршалим ба хотири файзу меҳрубонии беандозае, ки Худо ба шумо додааст, бо муҳаббати зиёд барои шумо дуо мекунанд. ¹⁵ Биёед, Худоро барои ин тухфааш, ки онро бо сухан ифода карда намешавад, шукр гўем!

Павлус хизматашро ҳимоя мекунад

10 ¹Шумо дар бораам нодуруст гумон мекунед, вакте мегўед, ки ман дар мактубҳоям бочуръат менависаму дар наздатон бошад хоксор ҳастам. Дар асл ман ин тавр нестам. Ҳоло ман – Павлус бо хоксерию меҳрубонии Исои Масех аз шумо илтиҷо мекунам, ки ²маро маҷбур накунед, ки ба наздатон омада, бо онҳое, ки рафтори моро нафсонӣ меноманд, бочуръат рафтор кунам. ³ Мо дар ин дунё ҷисмонӣ зиндагӣ кунем ҳам, ҷанги мо ҷисмонӣ нест. ⁴ Мо бо аслиҳаи ин дунё намечангем, балки бо қуввати Худо мечангем, ки он қалъаҳоро ҳароб мекунад ва бар фикрҳои дурӯғин ғолиб мебарояд. ⁵ Мо ҳар фахреро, ки муқобили шинохтани Худо аст, нест мекунем ва ҳар андешаро барои итоати Масех асир мегирем. ⁶ Пас аз он ки шумо пурра ба Масех итоат намудед, мо ҳар касеро, ки беитоатӣ мекунад, ҷазо медиҳем.

⁷ Ба як далели дақиқ эътибор дихед. Касе ки дилпурона «ман ба Масех тааллук дорам», мегўяд, бояд донад, ки мо ҳам мисли вай ба Масех тааллук дорем. ⁸ Ҳатто агарчи ман аз қурдатамон каме фахр кунам ҳам, аз ин шарм намедорам. Чунки ин

қудратро Худованд ба мо на барои хароб кардан, балки барои обод кардани шумо додааст.

⁹ Гумон накунед, ки ман шуморо бо номаҳоям тарсондан меҳоҳам. ¹⁰ Касе мегӯяд, ки ман дар номаҳоям саҳтигир ва пурқувват, вали дар наздашон нотавон ҳастам ва суханонам таъсирбахш нестанд. ¹¹ Чунин шаҳс бояд донад, ки чи хеле ки дар мактубхоямон бошем, дар хузури шахсию дар корҳоямон низ ҳамон тавр ҳастем.

¹² Мо чуръат намекунем, ки худамонро бо қасоне, ки худро бузург меҳисобанд, баробар ё муқоиса кунем. Онҳо бехирадона худро бо яқдигар муқоиса мекунанд. ¹³ Лекин мо аз чизҳое, ки ба он ҳақ надорем, фарҳ намекунем, балки факат аз корҳое фарҳ мекунем, ки Худо моро барои иҷрояш фиристод ва шумо бошед, қисми ҳамон кор ҳастед. ¹⁴ Азбаски шумо ба он ҳад доҳил мешавед, мо аз он нагузашта, якум шуда, ба наздатон омадем ва хушхабари Масехро эълон намудем.

¹⁵ Аз меҳнати дигарон, ки гӯё онро мо карда бошем, фарҳ намекунем, балки умевор мешавем, ки бо зиёд шудани имонатон барои мо имконияти кор кардан дар байни шумо зиёд мешавад. ¹⁶ Дар ин ҳолат мо хушхабарро дар ҷойҳои дуртар эълон мекунем ва бо он корҳое, ки қаблан дар ҷойи одамони дигар анҷом дода шудааст, фарҳ намекунем. ¹⁷ Чи хеле ки навиштаҷот мегӯяд: «Агар фарҳ кардан ҳоҳанд, аз Худованд фарҳ кунанд».* ¹⁸ Зоро на қасоне, ки худро арзанда меҳисобанд, балки қасоне, ки Худованд онҳоро арзанда меҳисобад, фиристодаи ҳақиқӣ ҳастанд.

Қуринтиён дар бораи қудрати Павлус шубҳа мекунанд

11 ¹ Бояд монанди каси абллаҳ худро каме таъриф кунам. ² Илтимос, инро тоқат кунед. ³ Ман ба мисли Худо барои шумо қӯшишу ғайрат мекунам, чунки шуморо ба никоҳи як мард, яъне ба никоҳи Масех даровардам, то ки ба Ӯ духтари

* ^{10:17} Ирмиё 9:24

покдоманро тақдим намоям.³ Лекин метарсам, он чунон ки мор бо макраш Ҳаворо фирефта карда буд, муаллимони дурӯғин шуморо низ ҳамон тавр фирефта карда, фикрхоятонро вайрон месозанд, то аз дилбастагии поку самимие, ки ба Масех доред, рӯ гардонед.⁴ Шумо одамонеро, ки шуморо фиреб медиҳанд, хуб қабул мекунед. Шумо Исои Масеҳи эълонкардаамонро қабул кардаед, лекин онҳо Исои дигарро эълон мекунанд, шумо Рӯҳи Ҳудоро қабул кардаед лекин онҳо рӯҳи дигареро эълон мекунанд. Шумо хушхабарро қабул кардаед лекин онҳо хушхабари дигарро эълон мекунанд.

⁵ Гумон намекунам, ки ман аз он муаллимоне, ки худро «фиристодагони олӣ» мегиранд, камтар бوشам. ⁶ Шояд ман сухандони хуб набошам, лекин дар бораи чӣ гап заданамро медонам. Ин аллакай ба шумо, бо ҳар роҳе ки башад, маълум гаштааст.

⁷ Ман худро хоксор гирифта ба шумо бе ҳаққи хизмат хушхабари Ҳудоро эълон намудам, то ки шумо сарафroz гардед. Магар ин гуноҳ буд?⁸ Ман аз дигар ҷамоатҳои имондорон кӯмакпулий гирифтам, яъне сабаби ҳарчи онҳо шудам, то ки ба шумо бемузд хизмат карда тавонам.⁹ Ҳатто, вақте ки ман ҳамроҳи шумо будаму барои зиндагиам маблағи кофӣ надоштам, ба гардани шумо бор нашудам. Бародароне, ки аз вилояти Макдумия омаданд, эҳтиёҷоти маро пурра таъмин намуданд. Ман ба гардани шумо аз ҳеч ҷиҳат бор нашудаму дар оянда низ намешавам.¹⁰ Ман фахр мекунам, ки бе музди меҳнат кор мекунам ва чун ростии Масех дар вучуди ман аст, ман ба шумо мегӯям, ки ҳеч кас дар тамоми ноҳияҳои Оҳоия ин фахри маро қашида гирифта наметавонад.¹¹ Барои чӣ ман аз шумо ёрии моддӣ талаб намекардам?! Барои он ки шуморо дӯст намедорам? Не, Ҳудо медонад, ки ман шуморо дӯст медорам!

¹² Ман кори худро давом додан мегирам, то онҳое, ки гӯё ба мисли мо кор мекунанд, фахр карда натавонанд.¹³ Онҳо фиристодагони бардуруғ ва коргарони фиребгаранд, ки худро фиристодагони Масех вонамуд мекунанд.¹⁴ Ҷойи тааҷҷуб нест,

чунки шайтон ҳам худро фариштаи нур вонамуд мекунад.¹⁵ Пас агар хизматгорони шайтон низ шакли хизматгорони росткориро ба худ гиранд, чойи таачҷуб нест! Лекин дар охир онҳо мувофиқи корҳояшон ҷазо мегиранд.

Павлус худро масҳара мекунад

¹⁶ Боз мегӯям, фикр накунед, ки ман аблаҳ ҳастам. Лекин агар дар бораи ман чунин фикр кунед, пас маро мисли аблаҳ қабул кунед, то ки андаке манманӣ кунам. ¹⁷ Чунин худситоӣ албатта аз ҷониби Худованд нест. Лекин дар ин масъалаи манманӣ кардан ман ба мисли аблаҳ сухан мегӯям. ¹⁸ Ҷӣ хеле ки бисёр қасон ба таври дунявиӣ аз корҳои худ фаҳр мекунанд, ман ҳам андаке фаҳр мекунам. ¹⁹ Охир шумо ки худатонро ин қадар доно мегиред, беаклонро бо ҷону дил тоқат мекунед-ку! ²⁰ Ҳангоме ки ба шумо фармонравӣ мекунанд, сӯиистифода мебаранд, ҷабр мекунанд, худро аз шумо қалон мегиранд ва ба рӯятон торсакӣ мезананд, шумо тоқат мекунед! ²¹ Э, сад афсӯс, ки мо ҷунон нотавон будем, ки қуввати мо барои ин корҳо нарасид.

Агар қасе ҷуръат кунад, ки бо ҷизе манманӣ кунад, боз ҳам абларона сухан мегӯям, ки ман низ аз ӯ камтар нестам. ²² Онҳо худро ибрӣ меноманд? Ман ҳам ибриам. Онҳо худро исроилий меноманд? Ман ҳам исроилиам. Онҳо худро аз насли Иброҳим меноманд? Ман низ аз насли Иброҳим ҳастам! ²³ Онҳо даъво мекунанд, ки хизматгорони Масех ҳастанд? Шояд ин суханони ман ба мисли суханони одами девона садо диханд, лекин бештар ман ба Ӯ хизмат кардаам! Ман бештар меҳнат кардаам, бисёр вақт дар зинданҳо будам, беҳисоб шаллок ҳӯрда, бо марг бисёр рӯ ба рӯ шудаам. ²⁴ Панҷ бор сионуҳтогӣ аз яҳудиён тозиёна ҳӯрдам. ²⁵ Се маротиба румиён маро қалтаккорӣ карданд ва як маротиба гурӯҳи қалони одамон маро сангсор намуданд. Се маротиба қишиям ба шикаст дучор шуд ва ман як шабонарӯзро дар баҳр гузаронидам. ²⁶ Ман бисёр сафарҳо карда, ба ҳатари дарёҳо ва роҳзанон дучор шудам. Аз ҷониби ҳамвatanони худам ва ғайрияҳудиён низ ба ҳатар рӯ ба рӯ

шудам. Дар шаҳрҳо, дар биёбонҳо ва баҳрҳо ба хатар дучор гардидам. Инчунин аз дасти имондорони дурӯғин ба хатар рӯ ба рӯ шудам.²⁷ Мехнату заҳмат, бисёр шабҳои бедорӣ, гушнагию ташнагӣ, нимгуруснагӣ ва аз бараҳнагӣ азоби хунукиро аз сар гузарондам.

²⁸ Ғайр аз ҳамаи ин ва чизҳои дигар, ғамхории тамоми ҷамоатҳои имондорон мисли борест, ки шабу рӯз бар дӯши ман аст. ²⁹ Агар касе беҳол шавад, магар ман беҳол намешавам? Агар касе шуморо ба гуноҳ тела дихад, магар ман намесӯзам?

³⁰ Агар фаҳр кардан лозим бошад, пас ман бо нотавон буданам фаҳр мекунам. ³¹ Худо ки Падари Ҳудованди мо Исой Масех асту то абад сазовори ситоиш аст, медонад, ки ман дурӯғ намегӯям. ³² Ҳангоми дар шаҳри Димишқ буданам волии шоҳ Ҳорис барои дастигир кардани ман дар назди дарвазаҳои шаҳр посбононро гузошта буд. Лекин маро ба воситаи сӯроҳии девори шаҳр бо сабад ба поён фароварданд ва ҳамин тавр ман аз ӯ ҳалос шудам.

Худо ба Павлус биҳиштро нишон медиҳад

12 ¹Ҳарчанд фаҳр кардан фоида надорад, лекин бояд фаҳр кунам. Ман ҳозир дар бораи чизҳое, ки Ҳудованд ошкору аён намудааст, нақл мекунам. ² Ман марди масеҳиеро мешиносам, ки чордаҳ сол пеш ба арши аъло рабуда шуду баргашт. Чисман буд ё рӯҳан, ман намедонам, Ҳудо медонад. ³ Ман ин шаҳсро мешиносам (фақат чисман буд ё рӯҳан, ман намедонам, Ҳудо медонад), ⁴ки ӯ ногаҳон гирифта, ба биҳишт бурда шуд. Дар он ҷо ӯ чизҳое шунид, ки ба сухан ифода карда намешавад ва ба одамизод нақл кардани он ҳам мумкин нест. ⁵ Бо чунин шаҳс фаҳр мекунам, вале аз худам фаҳр намекунам, танҳо чизе, ки бо он фаҳр мекунам, нотавониҳоям аст.

Неши дардовари Павлус

⁶ Агар ман фаҳр кардан ҳоҳам, ба назар аблар наметобам, чунки ҳақиқатро мегӯям. Лекин ман фаҳр намекунам. Зоро

намехохам, ки одамон аз он чизе, ки дар ман мебинанду мешунаванд, зиёдтар дар бораам гумон кунанд.⁷Худо ба ман он қадар чизҳои ачибро күшод, ки барои аз худ нарафтанам Ӯ бар ман неши дардовар дод. Худо иҷозат дод, ки ин неш ҳамчун фиристодаи шайтон маро азоб дихад, то ки ман худамро баланд нагирам.⁸Се маротиба ман аз Худованд хоҳиш намудам, ки онро аз ман дур кунад.⁹Лекин Ӯ гуфт: «Файзу меҳрубонии Ман барои ту басанд аст, зоро қудрати Ман дар нотавонӣ комил мешавад». Аз ин рӯ, бештар аз нотавониам бо ҷону дил фахр мекунам, то ки қуввати Масех дар вучудам бошад.¹⁰Аз ин рӯ дар нотавониҳо, дар таҳқирҳо, дар мусибатҳо, дар дун болагирӣ ва мушкилиҳо, ки ба хотири Масех дорам, шод ҳастам. Зоро, ҳангоме ки нотавон ҳастам, ҳамон вақт боқувватам!

Ҳавотир шудани Павлус барои қуринтиён

¹¹Бинед, ки шумо маро ба чи коре оварда расондед, ки ман худро аглаҳона таъриф кардам. Бояд шумо маро таъриф карда ҳимоя мекардед. Охир ман ҳеч кас набошам ҳам, қадри ман аз ҳамон «фиристодагони олий» камтар нест.¹²Ҳангоми дар байнатон буданам ман босабронা мӯъцизаву аломатҳо ва корҳои бузург нишон дода, исбот намудам, ки фиристода ҳастам.¹³Ягона камбудие, ки шумо нисбат ба дигар ҷамоатҳо доштед, он буд, ки ман аз шумо ёрии молӣ талаб накардам. Бубахшед, ки чунин кори бадро дар ҳаққи шумо раво донистам.

¹⁴Ҳоло ман тайёрам, ки бори сеюм ба наздатон биёям. Ин дафъа ҳам ба гардани шумо бор намешавам, чунки ба ман чизи шумо даркор нест, балки худи шумо даркоред. Чунки на фарзандон барои падару модарашон, балки падару модар бояд барои фарзандонашон моликият ҷамъ кунанд.¹⁵Ман бо ҷону дил барои шумо тамоми дороиямро ва ҳатто ҷонамро медиҳам. Ман шуморо ин қадар зиёд дӯст медорам, лекин наҳод ки меҳри шумо нисбати ман камтару камтар шавад?

¹⁶Шумо медонед, ки ман ба гардани шумо бор набудам. Лекин баъзеҳо ҳанӯз ҳам фикр мекунанд, ки ман ҳилагаре ҳастам,

ки аз шумо бо фиреб манфиат гирифтам. ¹⁷ Аммо чӣ тавр? Оё ман ба воситай касоне, ки ба наздатон фиристодам, аз шумо фоидае гирифтам? ¹⁸ Ман аз Титус илтиҷо кардам, ки ба наздатон биёяд ва он бародари дигарро ҳамроҳи ӯ фиристодам. Оё Титус аз шумо фоидае гирифтааст? Магар ману Титус дар ин масъала як хел рафтор накардаем?

¹⁹ Шояд шумо кайҳо боз фикр мекунед, ки мо худро дар назди шумо ҳимоя карда истодаем. Не, мо инро дар ҳузури Худо ва дар ягонагӣ бо Масех ба шумо мегӯем ва ҳамаи ин, азизон, барои ободии шумост. ²⁰ Метарсам, ки ба наздатон меояму шуморо он чунон ки дидан меҳостам, дарнамеёбам ва шумо низ маро он чунон ки дидан меҳостед, дарнамеёбед. Метарсам, ки дар байнатон ҷанҷол, баҳилӣ, ҳашм, ҳудпарастӣ, тухмат, ғайбат, ҳавобаландӣ ва рафтори бетартибонаро мебинам. ²¹ Метарсам, ки ҳангоми бори дигар ба наздатон омаданам аз он ки бисёре аз шумо аз гуноҳҳои пештараатон даст накашидаед, Худои ман обрӯямро дар ҳузури шумо мерезонад. Ман саҳт ғамгин мешавам, ки шумо аз нопокии худ, аз гуноҳи ҷинсӣ ва ҳавою ҳаваси шаҳвонӣ тавба накардаед.

Огоҳии охирини Павлус

13 ¹Ин сеюм маротиба аст, ки ман ба наздатон меоям. Чи хеле ки навиштаҷот мегӯяд, «Ҳама гуна айборкунӣ бояд аз забони ду ё се шоҳид тасдиқ шавад».* ² Ҳангоми бори дуюм дар он ҷо буданам онҳоеро, ки гуноҳ мекарданд, огоҳӣ дода будам. Ҳозир аз дурӣ истода, ман ҳамаи гунаҳкорон ва дигаронро мисли пештара огоҳӣ медиҳам, ки ҳангоми ин дафъа омаданам ба касе раҳм намекунам. ³ Шумо талаб мекунед, то исбот кунам, ки Масех ба воситай ман сухан мегӯяд ва ман инро ба шумо нишон медиҳам. Масех барои ислоҳ кардани шумо нотавон нест, балки ӯ дар байнатон пурқувват аст. ⁴ Ҳарчанд ӯро дар нотавониаш ба салиб меҳкӯб карданд, ӯ бо

* 13:1 Такрори Шариат 19:15

қуввати Худо зинда аст. Мо ҳам мисли Ү нотавон ҳастем, аммо дар муносибат бо шумо мо дар ягонагӣ бо Масех зиндагӣ мекунем ва аз Худо қувват дорем.

⁵Худатонро имтиҳон карда, санчед, ки оё имоне, ки доред, ҳақиқист ё не?! Оё дақиқ медонед, ки Исои Масех дар вуҷуди шумост? Агар чунин нест, шумо дар санчиши ҳақиқии имон шикаст хӯрдаед. ⁶Умединорам, мефаҳмед, ки мо дар имтиҳони имон шикаст нахӯрдаем.

⁷Мо ба Худо дуо мекунем, ки шумо ягон кори бад накунед. Мо на барои он дуо мекунем, ки худро хуб нишон дихем, балки барои он дуо мекунем, ки шумо кори хуб кунед, гарчи мо ҳамчун шикастхӯрда ба назар менамоем. ⁸Аз ин рӯ, мо наметавонем бар зидди ростӣ амал кунем, балки ҳар чӣ мекунем, факат ба хотири ростӣ мекунем. ⁹Агар нотавонии мо барои бокувват шудани шумо ёрӣ расонад, аз ин хурсанд ҳастем ва дуо мекунем, ки шумо пурра ислоҳ шавед.

¹⁰Ман аз дурӣ истода ба шумо менависам, то чун ба наздатон оям, маҷбур нашавам, ки аз рӯйи қудратам саҳтигирона муносибат кунам. Худованд ин қудратро на барои вайронкорӣ, балки барои обод кардани шумо ба ман додааст.

Ҳайрухуш

¹¹Хулоса, бародарону хоҳарони азиз, шод бошед, зиндагиатонро барқарор кунед, ба насиҳатам гӯш дихед ва бо якдигарфаҳмию сулҳ зиндагӣ кунед ва Худои сулҳу муҳаббат бо шумо хоҳад буд. ¹²Якдигарро ба оғӯш гирифта салом гӯед. Тамоми имондорон ба шумо салом мерасонанд. ¹³Бигзор файзу меҳрубонии Худованд Исои Масех, муҳаббати Худо ва ягонагии Рӯхулқудс бо ҳамаи шумо бошад!

НОМА БА ҒАЛОТИЁН

Пешгуфтор

Павлус ин номаро ба чамоатҳои имондорони Ғалотия на-виштааст. Ғалотия яке аз вилоятҳои шоҳаншохии Рум буда, дар қисми марказии Туркияи хозира чойгир шуда буд. Павлус дар бъзе ҳудудҳои ин вилоят хушхабари Исои Масехро паҳн мекунад. Дар натиҷа якчанд чамоатҳои имондорони масеҳӣ дар он ҷо ба вуҷуд меоянд, ки аксаран аз ғайрияҳудиён иборат буд.

Баъд аз чанд муддат шариатпарастони яхудӣ омада, ғалотиёни соддалавҳро бовар қунонданд, ки барои начот ёфтани одам фақат имон овардан кам аст ва азбаски имондорони Ғалотия асосан ғайрияҳудиён буданд, ин муаллимони шариатпараст ба онҳо гуфтанд, ки барои дар назди Худо сафед шудан онҳо бояд расму қоидаҳои дини яхудиро низ риоя қунанд ва мардон бояд ҳатман ҳатна карда шаванд. Ин иғвогарон ба нодуруст таълим додани хушхабари ҳақиқӣ қонеъ нашуда, ҳамчунин обрӯю эътибори Павлусро дар назди ғалотиён паст зада, мегуфтанд, ки азбаски ӯ ба қатори фиристодагони аввалини Исои Масех доҳил намешуд, ҳаққи фиристода буданро надорад. Онҳо ҳамчунин дар ҳаққи Павлус тухмат зада мегуфтанд, ки таълимоти ӯ аз хушхабаре, ки дар Уршалим мавъиза карда мешавад, фарқ дорад ва мавъизаи ӯ дар бораи файзу меҳрубонии Худо ба ҳаёти пургунҳо оварда мерасонад.

Вале Павлус бо навиштани ин нома нодуруст будани таълимоти онхоро исбот мекунад ва бо далелҳои раднашаванда айбӯихои беасос ва иғвогаронаи онхоро фош месозад. Павлус дар навбати аввал фиристодаи ҳаққонии Худо будани худро таъкид мекунад ва мегӯяд, ки таълимоти ўз рӯйи фикри одамизод нест, балки худи Исои Масех инро барояш аён кардааст. Ўз дар давоми нома менависад, ки одам на ба воситаи шариат, балки фақат ба воситаи имон ба Исои Масех дар назди Худо сафед мешавад. Сипас аз ҳаёти Иброҳим пайғамбар мисол оварда, фарки байни шариату имон ва мохияти аслии онхоро фаҳмонида медиҳад. Ҳамчунин ўз таъкид мекунад, ки имондорон бояд дар озодие, ки Масех ба онҳо додааст, устувор истанд ва бо хидояту роҳнамоии Рӯхулқудс зиндагӣ кунанд.

Саломи Павлус ба имондорони Ғалотия

1 ¹⁻²Салом ба чамоатҳои имондорони вилояти Ғалотия! Ман, Павлус, ки фиристодаи Масех ҳастам, на бо қарори одамон ё аз ҷониби ягон инсон, балки аз ҷониби Исои Масех ва Худо Падар, ки Исоро баъд аз мурданаш зинда гардондааст, ба ин вазифа таъйин гаштаам. Ҳамчунин ҳамаи имондороне, ки бо ман ҳастанд, ³ба шумо файзу меҳрубонӣ ва сулҳу осоиштагии Худо Падар ва Худовандамон Исои Масехро хоҳонем! ⁴Исои Масех мувофиқи хости Падарамон Худо ба хотири гуноҳҳои мо Худро фидо кард, то ки моро аз ин дунёи палид озод на-мояд. ⁵Ба ўз шаъну шараф то абад бод. Омин.

Хушхабар яктост

Ҳайронам, ки шумо ин қадар зуд аз Худо, ки шуморо бо файзу меҳрубонии Масех даъват кардааст, рӯй гардонда, ба хушхабари дигаре рӯй меоваред. ⁷Дар асл хушхабари дигар вучуд надорад. Фақат баъзе касон майнаи шуморо гаранг мекунанд ва хушхабари Масехро тағйир додани ҳастанд. ⁸Аммо агар ҳатто мо ё фариштае аз осмон баръакси ҳамон хушхабаре, ки ба шумо эълон карда будем, таълимоти дигар дихад,

бигзор вайро Худо занад! ⁹Чуноне ки мо аллакай гуфтем, боз ҳам такрор мекунам, лаънат ба касе, ки ба шумо хушхабари дигаре аз он, ки қабул кардаед, эълон намояд! ¹⁰Холо гўед, ки оё ман бо гуфти одамон зиндагӣ мекунам ё бо гуфти Худо? Магар ман ба одамон маъқул шудан меҳоҳам? Агар ман то ҳол қўшиш мекардам, ки ба одамон маъқул шавам, хизматгузори Масех намебудам.

Павлус даъватшудаи Ҳудост

¹¹Эй бародарону ҳоҳарон, меҳоҳам инро донед, ки хушхабари эълон кардаамро одамизод бофта набаровардааст. ¹²Ман онро аз одамизод на қабул кардааму на таълим ёфтаам, балки Исои Масех ин хушхабарро бароям ошкор намудааст.

¹³Шумо шунидаед, ки ҳангоми пайрави дини яхудӣ буданам чӣ хел зиндагӣ мекардам. Ман бераҳмонга ҷамоати имондорони Ҳудоро азоб медодаму дар пайи нобуд кардани он будам. ¹⁴Ман дар риояи дини яхудӣ дар байни авлодамон аз ҳамаи ҳамсолони худ зиёдтар пешрафт карда будам, чунки дар ичрои расму русуми аҷдодонамон бисёр қўшишу ғайрат мекардам. ¹⁵Аммо Ҳудо маро пеш аз он, ки ба дунё оям, интихоб намуда, файзу меҳрубонӣ нишон дода, маро ба хизмати Ҳуд даъват кардааст. Ҳудо дар вақту соате, ки муносиб донист, ¹⁶Писари Ҳудро ба ман ошкор кард, то ки ман рафта, дар бораи Писараш ба ҳалқҳои ғайрияҳудӣ ҳабар дихам. Ман ҳамон замон барои маслиҳат пеши ягон инсон нарафтам. ¹⁷Ҳатто ба шахри Уршалим назди фиристодагоне, ки аллакай ба ин вазифа таъйин шуда буданд, нарафтам, балки ба Арабистон рафтам ва баъдан ба шахри Димишқ баргаштам.

¹⁸Баъд аз се сол ман барои шинос шудан бо Петрус ба Уршалим рафта, понздаҳ рӯз ҳамроҳаш истодам. ¹⁹Вале аз фиристодагони дигар касеро ба ғайр аз Яъқуби бародари Ҳудовандамон Исои Масех надидам. ²⁰Ҳудо шоҳид аст, ки он чи ба шумо навишта истодаам, дурӯғ нест! ²¹Сипас ман ба сарзамини Сурия ва Киликия раҳсипор шудам. ²²Имондорони ҷамоатҳои Масех дар

сарзамиини Яхудия маро ҳанӯз шахсан намешинохтанд.²³ Фақат ба гӯшашон хабар расида буд, ки Павлуси азобдиҳандай онҳо ҳамон имонеро, ки пештар аз байн бурдан меҳост, акнун дар бораи ин имон худаш эълон карда истодааст.²⁴ Бинобар ин онҳо ба хотири ман Худоро шукур гуфтанд.

Воҳӯрии Павлус бо фиристодагони дигар

2 ¹Баъд аз чордаҳ сол ман боз ба Уршалим рафтам. Ин дафъа ман ҳамроҳи Барнаббо будам ва Титуси юнониро низ бо худ овардам.² Нияти ба Уршалим рафтсанро ба дилам Худо андохта буд. Дар он ҷо ман бо роҳбарони обрӯманди ҷамоати имондорон алоҳида воҳӯрда, хушхабареро, ки ба ғайрияҳудиён эълон мекардам, ба онҳо баён кардам, то ки аз назар гузаронанд. Ман ҳавотир будам, ки мабодо меҳнате, ки барои расондани хушхабар мекунам, бефоида набошад.³ Агарчи ҳамсафари ман Титус ҳатна нашуда ҳам буд, роҳбарони яҳудӣ аз ӯ ҳатна шуданро талаб накарда, қабул карданд.

⁴ Маъсалаи ҳатна фақат аз ҷониби он яҳудиёне, ки имондорони дурӯғин буданд, ба миён омад. Онҳо маҳфиёна ба мобайни мо роҳ ёфта, хостанд дар бораи озодӣ аз шариате, ки мо, имондорон ба хотири Исои Масех дорем, маълумот гиранд. Онҳо хостанд, ки моро аз ин озодӣ маҳрум карда, ғуломи қонуну қоидаҳои яҳудиён гардонанд.⁵ Вале мо як лаҳзае ҳам ба гапҳои онҳо дода нашудем, чун хостем, ки ҳақиқати хушхабарро барои шумо нигоҳ дорем.

⁶ Ва онҳое, ки роҳбарони ҷамоати имондорон ҳисобида мешишаванд (дар ҳар мансабе, ки бошанд, ба ман фарқ надорад, чунки Худо ба ҳама бо як ҷашм нигоҳ мекунад), – ана ҳамон роҳбарон низ ба хушхабари эълон мекардаам чизе илова накарда, тасдиқ намуданд, ки он дуруст аст.⁷ Баръакс, онҳо диданд, ки Худо маро уҳдадор намудааст, ки хушхабарро ба ҳалқҳои ғайрияҳудӣ эълон кунам. Ҳамон тавре ки Худо Петрусро вазифадор кардааст, ки ба яҳудиён хушхабарро расонад, маро вазифадор кардааст, ки хушхабарро ба ғайрияҳудиён

эълон кунам. ⁸Зеро ҳамон Худо, ки ба Петрус құдрат дод, то фиристода барои яхудиён бошад, ба ман низ құдрат дод, ки фиристода барои ғайрияҳудиён бошам. ⁹Вақте Яъқуб, Петрус ва Юханно, ки сутунҳои чамоати имондорон ҳисобида мешаванд, диданд, ки Худо ба ман файзу меҳрубонӣ нишон додааст, ману Барнабборо ба қатори ҳамкорони худ дароварданд. Онҳо розӣ шуданд, ки мо ба назди ҳалқҳои ғайрияҳудӣ рафта, ҳушхабарро эълон кунему онҳо ба яхудиён эълон кунанд. ¹⁰Инроҳбарон фақат як ҳоҳиш доштанд, ки мо ба камбағалони чамоати онҳо ёрӣ расонданро давом дихем, ки ман худ ба инкор майлу рағбат доштам.

Павлус рафтори Петрусо сарзаниш меқунад

¹¹Аммо, ҳангоме ки Петрус ба шахри Антокия омад, ман ба вай рӯйирост зид баромадам, чунки рафтори нодуруст карда буд. ¹²Аввал ў вақте ба Антокия омад, бо имондорони ғайрияҳудӣ, ки ҳатна нашудаанд, аз як дастархон нон меҳӯрд. Аммо ҳамин ки аз ҷониби Яъқуб одамон омаданд, Петрус худро аз ғайрияҳудиён канора гирифта, дигар ҳамроҳашон намехӯрд, чунки аз танқиди тарафдорони ҳатна тарсида буд. ¹³Дар натиҷа имондорони яхудии дигар низ мисли Петрус дурӯягӣ карданд ва дурӯягии онҳо ҳатто Барнабборо аз роҳ зад.

¹⁴Вақте дидам, ки онҳо аз рӯйи ростии ҳушхабар амал на-мекунанд, дар пеши ҳама ба Петрус гуфтам: «Агар туи яхудӣ ҳамчун ғайрияҳудӣ зиндагӣ кунӣ, пас чаро ғайрияҳудиёнро мачбур месозӣ, ки аз рӯйи қонуну қоидаҳои яхудӣ зиндагӣ кунанд?»

Бо имон дар назари Худо сафед шудани ҳам яхудиён ва ҳам ғайрияҳудиён

¹⁵Мо аз таваллудамон на ягон ғайрияҳудии гунаҳкор, балки яхудӣ ҳастем. ¹⁶Лекин фаҳмидем, ки инсон на бо ичро кардани шариат, балки бо имон ба Исои Масеҳ дар назари Худо сафед мешавад. Бинобар ин мо низ ба Исои Масеҳ имон овардем,

то ки на бо ичрои шариати Мусо, балки ба воситаи имон ба Масех сафед шавем, чунки ба воситаи ичро кардани шариат хеч кас сафед намешавад.

¹⁷ Ҳоло мо на ба воситаи ичрои шариат, балки ба воситаи имон ба Масех сафед шудани ҳастем ва бинобар ин аз шариат рӯй гардондем. Агар ба сабаби ин гуноҳкор ҳисобида шавем, пас магар Масех моро ба сӯйи гуноҳ мебарад? Ҳаргиз! ¹⁸ Баръ-акс, агар ман он чиро, ки худ вайрон кардаам, боз аз нав барпо намоям, нишон медиҳам, ки чинояткор ҳастам. ¹⁹ Охир вақте ки ман бо ичрои шариат зиндагӣ мекардам, шариат нишон дод, ки гуноҳкорам ва сазовори марг ҳастам. Пас ман барои шариат мурдам ва онро дигар риоя намекунам, то ки акнун барои Худо зиндагӣ кунам. Ман ба марги Масех, ки ба салиб меҳкӯб шуда буд, шарик шуда, мурдам. ²⁰ Акнун на ман, балки Масех дар ман зиндагӣ мекунад. Ва ҳоло, ки дар чисм ҳастам, ман бо имон ба Писари Худо зиндагӣ мекунам, ки ӯ маро дӯст дошт ва ба хотири ман Худро фидо кард. ²¹ Ман файзу меҳрубонии Худоро рад намекунам. Зоро, агар мо бо риояи шариат дар назари Худо сафед шуда метавонистем, пас Масех бехуда чон додааст!

Имон ё шариат

З ¹Эй ғалотиёни бефаҳм! Кӣ шуморо сехру ҷоду кардааст?! Охир ман мақсади марги Исои Масехро ба шумо чунон аник фаҳмонда будам, ки шумо ба салиб меҳкӯб шуданашро гӯё бо ҷашми худ дидад. ² Ман аз шумо фақат як чиз пур-сидани ҳастам, ки оё Рӯҳулкудс, яъне Рӯҳи Худо бароятон ба воситаи ичро намудани шариат дода шуд? Не, Рӯҳулкудс ба шумо дар натиҷаи он дода шуд, ки шумо хушхабарро шунидеду имон овардед. ³ Наход ин қадар бефаҳм бошед! Охир шумо ҳаёти имондориро бо қудрати Рӯҳулкудс сар кардаед, вале ҳоло меҳоҳед, ки бо ичрои қонунхое, ки ба чисм тааллук доранд, то охир давом дихед? ⁴ Оё ҳамаи он чие, ки дар рохи имон аз сар гузарондед, бехуда буд? Аник, ки бехуда набуд!

⁵ Оё ба хотири ичро кардани шариат Худо ба шумо Рұхулқудсрө дода, дар байнатон мұъцизаҳо нишон медиҳад? Магар на ба хотири он, ки шумо ба хушхабар бовар кардаед?

⁶ Ана Иброхим пайғамбар низ ба ваядаи Худо бовар карда буд ва барои ҳамин Худо үро беайб хисоб намуд.^{*} ⁷ Пас бояд донед, ки насли Иброхим онҳое ҳисобида мешаванд, ки имон доранд.

⁸ Азбаски навиштачот пешбинй карда буд, ки Худо халқҳои ғайрияхудиро ба хотири имонашон сафед мекунад, пешакй ба Иброхим хушхабар дода гуфт: «Ба воситай ту ҳамаи халқҳоро баракат медиҳам».^{**} ⁹ Иброхим ба Худо бовар карду баракат ёфт. Пас онҳое, ки ба Исо имон доранд, ба баракати Иброхим шарик мешаванд.

¹⁰ Аммо онҳое, ки бо ичрои шариат дар назари Худо сафед шудан меҳоҳанд, гирифтори лаънат мешаванд, чунки дар на-виштачот чунин омадааст: «Ҳар кӣ ҳамаи навиштаҳои китоби шариатро доимо ичро намекунад, лаънатзада мешавад». ***¹¹ Пас аниқ аст, ки ба воситай риояи шариат касе худро дар пеши Худо сафед карда наметавонад, чунки дар на-виштачот гуфта шудааст, ки шахси росткор ба воситай имон зиндагӣ мекунад.^{****} ¹² Аммо ичрои шариат як чиз асту имон овардан дигар чиз аст. Зеро навишта шудааст, ки «Ҳар кӣ тамоми шариатро ичро мекунад, бо он зинда мемонад».^{*****}

¹³ Азбаски мо шариатро ичро карда наметавонистем, лаънат-зада шуда будем. Лекин Масех ба чойи мо ҳамин ҷазои лаъ-натро ба Ҳуд гирифта, моро озод кард. Зеро дар на-виштачот омадааст, ки «лаънатзада аст ҳар касе, ки ба дараҳт овехта мешавад».^{*****}¹⁴ Исои Масех ин корро бо мақсади он кард, ки ба

* ^{3:6} Ибтидо 15:6

** ^{3:8} Ибтидо 12:3; 18:18; 22:18

*** ^{3:10} Такрори Шариат 27:26

**** ^{3:11} Ҳабакқүк 2:4

***** ^{3:12} Ибодат 18:5

***** ^{3:13} Такрори Шариат 21:23

воситай Ӯ баракате, ки Худо ба Иброҳим дода буд, ба ҳалқҳои ғайрияҳудӣ дастрас шавад. Дар натиҷа мо Рӯҳулқудро, ки Худо ваъда дода буд, ба воситай имон гирифта метавонем.

Шариат ва ваъдаи Худо

¹⁵ Эй бародарону хоҳарон! Аз ҳаёти ҳаррӯза мисол меоварам, ки агар аҳду паймон бо розигии тарафҳо баста шуда бошад, онро касе на бекор карда ва на ба он чизе илова намуда метавонад. ¹⁶Худо ваъдаҳои Худро ба Иброҳим ва ба насли вай дода буд. Диққат кунед, ки дар навиштаҷот «наслҳои вай» гуфта нашудааст, ки бисёриҳо ба назар гирифта шуда бошанд, балки «насли вай»* гуфта шудааст, ки фақат ба як кас, яъне ба Масех, ки Таъйиншудаи Худост, ишора мекунад. ¹⁷ Бо ҳамаи ин ман ҷӣ гуфтаниам? Худо бо Иброҳим аҳду паймон баста буд. Баъд аз ҷорсаду сӣ соли он шариати Мусо омад, аммо ин шариат аҳди Худоро, ки аллакай баста шуда буд, бекор карда ва ваъдаҳои Худоро аз байн бурда наметавонад. ¹⁸ Агар он чи Худо ваъда додааст, ба мо ба воситай иҷрои шариат насиб мешуда бошад, пас он дигар мувофиқи ваъда нест. Аммо Худо баракаташро ба Иброҳим мувофиқи ваъдааш ато кардааст.

¹⁹ Пас шариат барои ҷӣ даркор аст? Он баъдтар барои он илова шуда буд, ки ҷӣ будани гуноҳро нишон дихад. Эътибори шариат фақат то замони омадани ҳамон насле буд, яъне Исои Масех, ки барояш ваъда тааллуқ дошт. Худо шариатро ба воситай фариштаҳо ба Мусо дод, ки вай байни Худо ва ҳалқаш миёнарав буд. ²⁰ Агар миёнарав бошад, пас тарафҳо низ ҳастанд. Аммо вақте ки Худо ваъда медод, миёнарав надошт. Ин нишон медиҳад, ки ваъда фақат аз як тараф дода шудааст, аз тарафи Худо.

Парастории шариат то замони омадани Исои Масех

²¹ Пас магар шариати Худо зидди ваъдаҳояш аст? Ҳаргиз! Агар шариат ба одамон ҳаёти нав бахшида метавонист, Худо

* ^{3:16} Ибтидо 12:7; 13:15; 24:7

онхоро дар асоси ичрои шариат сафед мекард.²² Аммо навиштачатот мефармояд, ки ҳамай одамон ба доми гуноҳ ҳамчун ба зиндан афтодаанд, то ки ваъдаи Худо ба онхое дода шавад, ки ба Исои Масех имон меоваранд.

²³ Пеш аз омадани хушхабар дар бораи имон ба Исои Масех шариат моро ҳамчун посбон дар ҳабсона нигоҳ медошт.²⁴ Инак шариат то замони омадани Масех парастори мо буд, то ки мо аз рӯйи имон ба Масех сафед шавем.²⁵ Акнун ки замони имон расидааст, мо аз таҳти назорати парастор баромадаем.²⁶ Охир ҳамай шумо ба воситаи имон ба Исои Масех фарзандони Худо шудаед.

²⁷ Ҳамай шумо, ки дар Масех таъмид ёфтаед, яъне ғарқи Ӯ шудаед, Масехро гӯё дар бар карда, ба Ӯ монанд шудаед.²⁸ Пас ҳамай шумо дар Исои Масех як шудаед ва бинобар ин дигар на яхудӣ ҳасту на ғайрияҳудӣ, на ғулом ҳасту на озод ва на мард ҳасту на зан.²⁹ Ҳоло ки шумо аз они Масех шудаед, пас ҳамон насли Иброҳим ва меросхӯрони вай мебошед. Ваъдае, ки Худо ба Иброҳим дода буд, аз они шумо шудааст.

4 ¹ Мақсади ман ин аст: вақте ки ба қӯдақе аз падара什 мерос мемонад, то замоне ки қӯдак ноболиғ аст, ӯ аз ғулом фарқ намекунад. Гарчанде қӯдак сохиби тамоми молу мулк бошад ҳам,² vale то расидани муҳлате, ки падара什 дар васият муайян кардааст, ӯро сарпарастону мураббияҳо идора мекунанд.³ Мониз ҳамин тавр то замоне, ки ҳанӯз гӯё қӯдак будем, ғуломи қонунҳои динии ин ҷаҳон будем.

⁴ Аммо вақте ки замони муайяншуда расид, Худо Писари Худро фиристод, ки аз зан таваллуд шуд ва тобеи шариат буд.⁵ Худо Писарашро барои он фиристод, ки моро аз ғуломии шариат озод карда, фарзандони Худ хонад.⁶ Азбаски фарзандонаш ҳастем, Худо ба дилҳои мо Рӯхи Писари Худро фиристодааст ва ин Рӯҳ аз дохили мо ба Худо муроҷиат карда «Эй Або, эй Падарҷонам!» мегӯяд.⁷ Ту дигар ғулом нестӣ, балки фарзанди Худой. Ва агар фарзандаш бошӣ, Худо туро меросхӯр таъйин намудааст.

Павлус барои ғалотиён хавотир аст

⁸ Пештар, ки шумо Худоро намешинохтед, ғуломони ба ном худоёне будед, ки дар асл Худо нестанд. ⁹ Аммо акнун шумо Худоро мешиносед ё аниктараш Худо шуморо мешиносад! Пас, бо кадом фикр шумо боз ғуломи қонунҳои динӣ шудан меҳоҳед? Охир ин қонунҳо худ нотавону суст ҳастанд. ¹⁰ Шумо ҳатто рӯзҳо, моҳҳо, идҳо ва солҳои диниро риоя мекардагӣ шудаед. ¹¹ Ҳоло хавотирам, ки мабодо меҳнати ба хотири шумо кардаам бехуда шуда бошад.

¹² Эй бародарону хоҳарон, аз шумо илтиҷо менамоям, ки мисли ман озод бошед, чуноне ки ман мисли шумо, ғайрияҳудиён аз шариат озод шудаам. Шумо бо ман муомилаи бад накардаед. ¹³ Ба шумо маълум аст, ки ман ба шумо бори аввал аз сабаби бемор шуданам хушҳабарро эълон намуда будам. ¹⁴ Гарчанде шумо метавонистед аз сабаби бемориам аз ман рӯй гардонед, vale ин корро накардед ва ба ман хунукназарона рафтор накардед. Баръакс, маро гӯё фариштаи Худо ё Худ Исои Масех бошам, хуш қабул кардед. ¹⁵ Пас, он шодию ҳурсандиатон кучо шуд?! Ман аниқ медонам, ки шумо тайёр будед, ки ҳатто ҷашмони худро канда гирифта бароям дихед. ¹⁶ Ҳоло чӣ шуд? Магар ба шумо гапи ростро гуфта, душманатон шудам? ¹⁷ Он муаллимони бардуруғ кӯшишу ғайрат мекунанд, ки дикқати шуморо ба тарафи худ ҷалб кунанд. Вале ин ба фоидай шумо нест, чунки нияташон моро аз ҳам ҷудо кардан аст, то ки баъд шумо танҳо ба онҳо дикқат дихед. ¹⁸ Кӯшишу ғайрат нишон додан хуб аст, вале дар сурате ки мақсад нек бошад. Инчунин, на факат дар ҳузури ман, балки бояд ҳамеша нишон дода шавад. ¹⁹ Эй фарзандони азизам! Ман боз ҳам ба монанди модаре, ки вақти таваллуд карданаш аст, бароятон то он даме, ки ба Масех монанд мешавед, дарду азоб мекашам. ²⁰ Эй кош ҳоло дар наздатон мебудаму бо шумо бо тарзи дигар гап мезадам. Аммо ҳозир ҳайрон мондаам, ки чӣ гӯям.

Писари канизу писари зани озод

²¹ Шумо, ки шариатро риоя кардан меҳоҳед, ҳоло ба ман гӯ-
ед, ки ё медонед шариат чӣ мегӯяд? ²² Навишта шудааст, ки
Иброҳим соҳиби ду писар буд. Як писарашро канизаш, яъне
ғуломзанаш Ҳочар таваллуд карда буду писари дигарашро Со-
ро, зани озодаш таваллуд карда буд. ²³ Писари каниз ба таври
одӣ ба дунё омад, вале зани озоди Иброҳим нозой буд, бино-
бар ин писари вай ба воситаи муъцизаи ваъдакардаи Худо ба
дунё омад.

²⁴ Ин ду зан ба ду аҳду паймони Худо ишора мекунанд, ки
Худо бо ҳалқи Худ баста буд. Як аҳд дар кӯҳи Сино дар асоси
шариат баста шуда буд. Ҳочари каниз рамзи ҳамин аҳд аст ва
фарзандонашро барои ғуломӣ мезояд. ²⁵ Ӯ инчунин, рамзи кӯҳи
Сино дар Арабистон мебошад ва шаҳри Уршалими ҳозираро,
ки бо фарзандонаш ғуломи шариат ҳастанд, нишон медиҳад.
²⁶ Аммо зани озод Соро рамзи Уршалими осмонӣ аст. Ӯ модари
ҳамаи мост. ²⁷ Дар навиштаҷот чунин омадааст:

«Шод бош, эй зани нозой, ки ҳеч фарзанд таваллуд
карда натавонистай!

Бо овози баланд садои хурсандӣ барор,
эй ту, ки дарди зоиш накашидай,
зеро зане, ки шавҳараш ӯро партофтааст, аз зани
шавҳардор дида, фарзандони зиёдтар дорад!»*

²⁸ Эй бародарону ҳоҳарон, ҳамон тавре ки Исҳоқ аз рӯйи
ваъдаи Худо ба дунё омад, шумо низ, аз рӯйи ваъдаи Худо фар-
зандони Худо ҳастед. ²⁹ Дар вақти зиндагиашон ҳамон писаре,
ки бо роҳи инсонӣ таваллуд шуда буд, писари дигареро, ки
бо муъцизаи Рӯхулқудс таваллуд шуда буд, озор медод. Ҳоло
ҳам ҳамин тавр аст.

³⁰ Аммо дар навиштаҷот дар бораи ин чӣ гуфта шудааст?
«Канизро бо писараш аз ин ҷо дафъ кун, чунки писари каниз

* ^{4:27} Ишаъё 54:1

бо писари зани озод якчоя меросхұр намешавад».*³¹ Хуллас, әй бародарону хоҳарон, мо на фарзандони каниз, балки фарзандони зани озод ҳастем.

Озодӣ дар Масех

5 ¹Масех моро барои он аз шариат озод кард, ки мо дар озодӣ зиндагӣ кунем. Акнун ин озодиро маҳкам нигоҳ доред ва дигар ба юғи ғуломӣ, ки он риояи шариат аст, гардан нафуроред. ²Гӯш кунед, ки ман, Павлус ба шумо чӣ мегӯям: агар шумо хатна шавед, Масех барои шумо дигар хеч фоида надорад. ³Боз огоҳ мекунам, ки ҳар кӣ хатна мешавад, бояд тамоми шариатро иҷро намояд. ⁴Агар ба воситаи риояи шариат дар назари Худо сафед шуданий бошед, пас муносибати шумо бо Масех канда шудааст ва аз файзу меҳрубонии Худо маҳрум гаштаед.

⁵ Лекин бо ёрии Рӯхулқудс мо интизор ҳастем, ки ба мақсади умедакмон мерасем. Ва умедаквории мо ин ба воситаи имонамон дар назари Худо сафед шудан аст. ⁶Зеро агар бо Исои Масех муносибат дошта бошем, он гоҳ хатна шудан ё нашудан аҳамият надорад. Фақат имони мо, ки дар муҳаббат намоён мешавад, аҳамият дорад.

⁷Шумо дар роҳи имон нағз пешрафт мекардед! Кӣ пеши роҳи шуморо гирифта, намонд, ки ба ростӣ итоат кунед? ⁸Аниқ аст, ки Худо ин корро накардааст. Охир Ӯ Худ шуморо даъват намудааст. ⁹Таълимоти хато ба монанди ҳамиртуруши камест, ки тамоми ҳамирро турш мекунад. ¹⁰Ба ҳар сурат, Худованд маро дилпур мекунад, ки фикри шумо мухолифи фикри ман намешавад. Аммо ҳар касе, ки сари шуморо гаранг мекунад, қазояшро мебинад.

¹¹ Эй бародарону хоҳарон, агар ман то ҳол хатна шуданро таълим медодам, пас барои чӣ маро то ҳол азоб медиҳанд? Агар хатна шуданро таълим медодам, аз пайғоми салиби Исо касе хафа намешуд. ¹²Кошқи онхое, ки шуморо бо таълимоти

* ^{4:30} Ибтидо 21:10

хатна гаранг мекунанд, худро на фақат хатна, балки ахта ҳам карда, аз мо канда мешуданд.

¹³ Эй бародарону хоҳарони ман, шумо ба озодӣ даъват шуда-ед! Аммо эҳтиёт бошед, ки озодем гуфта, ба ҳавасҳои табиати гунаҳкоратон дода нашавед, балки бо меҳру муҳаббат ба якдигар хизмат кунед. ¹⁴ Зоро тамоми шариат дар ин як фармон чамъаст шудааст: «Дигаронро мисли худат дӯст дор».* ¹⁵ Аммо агар шумо ба якдигар дарафтода, якдигарро ҳӯрдан гиред, эҳтиёт шавед, ки боз аз дасти ҳамдигар нобуд нагардед.

Ҳаёт бо роҳнамоии Рӯҳулқудс

¹⁶ Ман чӣ гуфтаниам? Бо роҳнамоии Рӯҳулқудс зиндагӣ кунед ва он вақт ҳавасҳои табиати гунаҳкори худро ичро намекунед.

¹⁷ Табиати гунаҳкор он чиро, ки зидди хости Рӯҳулқудс аст, ҳавас мекунад ва хосте, ки Рӯҳулқудс ба диламон меандозад, зидди табиати гунаҳкори мост. Ин ҳар ду ба якдигар зид ҳастанд. Аз ин рӯ, шумо хостаатонро ичро карда наметавонед.

¹⁸ Дар айни ҳол агар роҳнамоятон Рӯҳулқудс бошад, шумо тобеи шариат нестед.

¹⁹ Корҳои табиати гунаҳкор ба ҳама маълуманд: гуноҳҳои ҷинсӣ, бешармиву бехаёй, бадаҳлоқии ҷинсӣ, ²⁰ бутпарастӣ, ҷодугарӣ, душманиӣ, ҷангӯ ҳарҳаша, ҳасад, қаҳру ғазаб, ҳудпрастӣ, ҷудоиву тарафкашӣ, ²¹ баҳиљӣ, бадмастӣ, айшу ишрат ва ғайра. Ман пештар таъкид карда будам ва боз огоҳ мекунам, ки ба онхое, ки чунин корҳоро мекунанд, Подшоҳии Ҳудо насибашон намегардад.

²² Аммо самарае, ки Рӯҳулқудс дар зиндагии одамон меоварад, инҳоянд: меҳру муҳаббат, шодию ҳурсандӣ, сулҳу оромӣ, сабру тоқат, некӣ ва меҳрубонӣ, вафодорӣ, ²³ ҳоксорӣ ва нафси худро нигоҳ дошта. Ҳеч қонуне бар зидди ин хислатҳо мавҷуд нест.

²⁴ Онхое, ки аз они Исои Масеҳ ҳастанд, табиати гунаҳкори худро бо майлу ҳавасҳояш ба салиб меҳкӯб карда, ба марг

* ^{5:14} Ибодат 19:18

супоридаанд. ²⁵ Азбаски Рұхулқұдс сарчашмаи ҳаётамон мебошад, пас мо бояд бо роҳнамоии Ӯ низ рафтор кунем. ²⁶ Барои ҳамин биёед хавобаланд нашавем, якдигарро ба ҷанг наандозем ва ба якдигар баҳилӣ накунем.

Якдигарро дастгирӣ кунед

6 ¹ Эй бародарону хоҳарон, ки бо роҳнамоии Рӯхи Худо зиндагӣ мекунед, агар касе аз шумо гирифтори гуноҳ шавад, вайро бо меҳрубонӣ ва хоксорӣ ислоҳ намоед. Аммо боҳабар бошед, ки боз ҳудатон ба доми гуноҳ наафтед. ² Якдигарро дар вакти вазнинӣ дастгирӣ кунед ва ҳамин тавр қонуни Масехро ичро менамоед. ³ Агар касе ҳудро аз дигарон қалон гирад, дар ҳоле ки ноҷиз аст, фақат ҳудро фиреб медиҳад.

⁴ Пас ҳар кас бояд рафтори ҳудро аз назар гузаронад. Он гоҳ вай ҳудро бо каси дигар муқоиса карда, қалонгирӣ намекунаду аз муваффақияти ҳуд фаҳр мекунад. ⁵ Охир ҳар кас уҳдадории ҳудро ба зиммааш дорад.

⁶ Бигзор ҳар кас аз молу давлаташ бо муаллими ҳуд, ки гуфтаҳои Ҳудоро барояш таълим медиҳад, бо ҳам бинад.

⁷ Ба фикри хато, ки гүё Ҳудоро фиреб дода метавонед, роҳ надихед. Чизи коштаатонро мегиред. ⁸ Касе ки ҳавасҳои табиати гунаҳкорашро қонеъ гардонда зиндагӣ мекунад, аз табиати гунаҳкор марғро ҳосил мегирад. Вале касе ки барои шод гардондани Рұхулқұдс мекорад, аз Ӯ ҳаёти абадӣ ҳосил мегирад. ⁹ Пас, биёед аз некӣ кардан дилгир нашавем, чунки агар ноумед нагардем, дар вакти муносиб ҳосилашро ҳам мегирем. ¹⁰ Бинобар ин, ҳанӯз ки имконият ҳаст, ба ҳама некӣ кунем, маҳсусан, ба онҳое, ки бо мо дар имон аъзои як хона-вода ҳастанд.

Суханони хотимавии Павлус дар бораи аҳамият надоштани ҳатнашавӣ

¹¹ Ҳоло ман ҳудам менависам ва шумо инро аз тарзи навиштанам мебинед, чунки ман бо ҳарфҳои қалон менависам.

¹² Касоне, ки шуморо ба хатна шудан мачбур мекунанд, ба дигарон маъқул шуданий ҳастанд. Онҳо бо азобҳо дучор шудан намехоҳанд, чунки агар эълон кунанд, ки Масех ба хотири начоти мо ба салиб меҳкӯб шуда буд, азобу уқубат мекашанд.

¹³ Ин хатнашудагон худашон шариатро ичро намекунанд, vale меҳоҳанд, ки шумо хатна шаведу онҳо аз ин фахр намоянд.

¹⁴ Ман бوشам, ба ғайр аз салиби Худованди мо Исои Масех бо ҳеч чизи дигар фахр кардан намехоҳам. Ба воситаи марги Исои Масех дар салиб чизҳои чаҳонӣ барои ман мурдаанд ва ман барои ин чаҳон мурдаам.

¹⁵ Охир хатна шудан ё нашудан аҳамият надорад, балки аз ҳама муҳимаш он аст, ки Худо моро оғаридаи нав кардааст.

¹⁶ Бар ҳамаи онҳое, ки аз рӯйи ҳамин гуфтаҳо зиндагӣ мекунанд ва ҳалқи ҳақиқии Худо мебошанд, осоиштагӣ ва раҳму шафқати Худо бод!

¹⁷ Минбаъд касе маро азоб надиҳад, чунки ман дар бада-нам доғи заҳмҳоеро дорам, ки аз они Исо буданамро нишон медиҳанд.

¹⁸ Эй бародарону хоҳарон, бигзор файзу меҳрубонии Худованди мо Исои Масех бо рӯҳи шумо бошад. Омин.

НОМА БА ЭФЕСУСИЁН

Пешгуфтор

Муаллифи ин нома Павлуси фиристодаи Исои Масех мебошад. Ўонро ҳангоми дар ҳабс буданаш (шояд дар Рум) ба чамоати имондорони шахри Эфесус навиштааст. Эфесус дар вилояти Осиёи шоҳаншохии Рум маркази муҳимми тичорат ва маданият ҳисоб мешуд. Дар ин ҷо Павлус чамоати имондорони масехиро барпо намуд, ки дар натиҷа хушхабари Исои Масех ба гӯши тамоми мардуми вилояти Осиё расид (Корномаи Фиристодагон 19:10).

Дар ин нома Павлус ба имондорон дар бораи файзу меҳрубонии беҳадду канори Худо навишта, хостааст, ки дар дили онҳо шукргузориро барои ҳаёти наве, ки дар Масех ба онҳо ато карда шудааст, ба вучуд биёрад. Ў гуфтааст, ки мо на дар натиҷаи рафттору кирдори худ начот ёфтаем, балки он ба мо аз рӯйи файзу меҳрубонии Худо тухфа карда шудааст.

Нақшай азалии Худо ин будааст, ки ба воситай Исои Масех моро ба фарзандӣ қабул кунад ва дар вакту соаташ тамоми мавҷудоти замину осмонро дар зери ҳокимиюти Масех сарчамъ намояд. Худо ин нақшай Худро ба воситай Исои Масех амалӣ гардондааст. Акнун ба туфайли хуни Исои Масех, ки дар салиб рехта шудааст, имондорон ба файзи Худо роҳ ёфтаанд ва ба воситай имон бо Рӯхулқудс муҳр зада шудаанд, то ки аз они Худо будани онҳо маълум шавад.

Агар чамоати имондорон бадан бошад, Масех сар аст ва агар чамоат иморат бошад, Масех санги таҳкурсии хона мебошад. Павлус бо ин суханони мачозӣ фахмонидан хостааст, ки чамоати имондорон ба Исои Масех тааллук дорад. Бинобар ин онҳо бояд одатҳои пештараи гуноҳкоронаи худро тарқ карда, муносиби Масех зиндагӣ кунанд.

Дар охир Павлус имондоронро даъват мекунад, ки бо силоҳи Худо мусаллаҳ шуда, ба фиребу найрангҳои шайтон муқобилият нишон диханд ва ҳамеша бо роҳнамоии Рӯҳ барои тамоми ҳалқи Худо дувову илтиҷо кунанд.

Саломи Павлус ба имондорони шаҳри Эфесус

1 ¹Салом ба ҳалқи Худо, ки дар шаҳри Эфесус Исои Масехро вафодорона пайравӣ мекунанд! Ман, Павлус, ки бо хости Худо фиристодаи Исои Масех интиҳоб шудаам, ²ба шумо файзу меҳрубонӣ ва сулҳу осоиштагии Падари мо Худо ва Худованд Исои Масехро хоҳонам.

Дода шудани баракатҳои рӯҳонӣ ба воситай Исои Масех

³ Шаъну шараф ба Худо, ки Падари Худовандамон Исои Масех аст! Ӯ ба хотири Масех ба мо ҳар баракати рӯҳониро дар даргоҳаш бахшидааст. ⁴Охир, Худо моро аллакай, пеш аз оғариниши дунё ба воситай Масех интиҳоб карда буд, ки аз они Ӯ шуда, дар назараш беайбу нуқсон бошем. ⁵Ӯ бо меҳру муҳаббат пешакӣ мувофиқи хости дилаш муқаррар карда буд, ки ба воситай Исои Масех моро ба фарзандӣ қабул мекунад. ⁶Худо мақсад дошт, ки мо ҳамин файзу меҳрубонии бузургашро, ки Ӯ ба воситай Писари азизаш бароямон ато кардааст, таърифу ситоиш кунем. ⁷Охир файзу меҳрубонии Худо он чунон бепоён аст, ки ба воситай хуни Писараш мо ба озодӣ ҳарида шудаему гуноҳҳоямон бахшида шуданд. ⁸Худо файзу меҳрубониашро ба мо бо додани тамоми хираду ҳикмат саршор кардааст. ⁹Зоро Ӯ сирри Худро, ки он хости дилаш буд ва иҷрои онро ба воситай Масех дар назар дошт, ба мо ошкор

кард. ¹⁰Нақшай Худо ин буд, ки дар вақти муайяншуда ҳама чизи дар осмону дар замин бударо дар ихтиёри Масех гузорад.

¹¹Худо инчунин, ба хотири Масех ба мо насиб гардонд, ки ҳалқи Ү шавем. Ин тақдирро Худо аз аввал барои мо ба нақша гирифта буд ва Ү ҳама вақт хосту фикрашро ба амал меоварад. ¹²Дар натиҷа мо, яхудиён, ки аввалин шуда ба Масех умедвор гаштем, ба таърифу ситоиш ёфтани бузургии Худо сабабгор мешавем. ¹³Ана шумо, ғайрияҳудиён низ ба воситаи Масех бо Рӯхулқудс, яъне Рӯхи Худо муҳр зада шудаед, ки аз они Худо будани шуморо нишон медиҳад. Ин Рӯхи ваъдашудаи Худо бароятон ҳамон вақт дода шуд, ки хабари ростиро, яъне хушхабари начоти худро шунида, ба Масех имон овардед. ¹⁴Худо Рӯхулқудсро ба мо ҳамчун гарави он додааст, ки дар рӯзе, ки ҳалқаш пурра ба озодӣ мебарояд, ҳамон мероси ваъдакардааш ба мо насиб мегардад, то ки мо барои таърифу ситоиш ёфтани бузургии Худо сабабгор шавем.

Дуо барои фахмиши рӯҳонии имондорон

¹⁵Бинобар ин, аз вақте ки дар бораи имони шумо ба Ҳудованд Исо ва муҳаббате, ки ба тамоми ҳалқи Худо доред, ҳабардор шудам, ¹⁶бароятон дуо карда, ҳамеша Ҳудоро ба хотири шумо шуқргузорӣ мекунам. ¹⁷Ман ба Ҳудои Исои Масех Ҳудовандамон, ки Падари бузургвор аст, дуо карда ҳоҳиш мекунам, ки барои шинохтани Ү ба шумо ба воситаи Рӯҳ ҳикмату хирад бахшад ва Ҳудро ошкор созад. ¹⁸Бигзор Ү ҷашми дили шуморо күшояд, то дарк кунед, ки Ҳудо шуморо даъват карда, бароятон чӣ умеде додааст ва чӣ мероси пуршукӯҳу бузурге барои ҳалқаш дорад.

¹⁹Инчунин, қудрати бехад азими Ҳудоро, ки барои кумаки мо, имондорон амал мекунад, фахмед. Ин ҳамон қудрати азимест, ²⁰ки Ҳудо бо он Масехро аз марг бархезонд ва аз дасти рости Ҳуд дар даргоҳаш шинонд. ²¹Акнун мақоми Масех болотар аз ҳар таҳту тоҷ, қуввату қудрат, ҳукумату роҳбарият ва ҳар мақоми дигарест, ки на факат дар ин олам, балки дар олами оянда низ ҳаст. ²²Ҳудо ҳама чизро зери пойҳои Масех

гузощта, Үро аз ҳама касу ҳама чиз болотар ҳамчун сар барои ҷамоати имондорон муқаррар кард.²³ Ҷамоати имондорон ба-дани Масех аст, яъне пуррагии Ӯст, ки ҳама чиз ва ҳама чойро бо ҳузури Худ пур мекунад.

Начот аз рӯйи файзу меҳрубонии Ҳудо

2 ¹ Замоне буд, ки шумо ба сабаби гуноҳҳо ва саркашиатон мурда ҳисобида мешудед, ² ҷунки ба монанди одамони ин дунё зиндагӣ мекардед ва ба ҳокими қувваҳои бад итоат ме-намудед. Ин ҳоким шайтон аст, ки холо дар шахсони саркаш амал мекунад. ³ Ба монанди ин шахсони саркаш, ҳамаи мо низ замоне аз пайи ҳавасҳои ҷисмонии худ мерафтем ва хости наф-самонро ичро карда, ҳар чи ба фикрамон ояд, мекардем. Пас, мо табиатан дар қатори дигарон гирифтори ғазаби Ҳудо будем.

⁴ Лекин Ҳудо моро бениҳоят саҳт дӯст доштааст ва аз рӯйи ин меҳру муҳаббаташ Ӯ, ки пур аз раҳму шафқат аст, ⁵⁻⁶ ба мо агарчи аз сабаби гуноҳҳоямон мурда ҳисобида мешудем, ҳамроҳи Масех ҳаёт баҳшид. Ҳудо моро ҳамроҳи Масех зинда карда ва бо Исои Масех як намуда, дар даргоҳи Ҳуд ҳамроҳаш шинонд. Инак, начот ба шумо аз рӯйи файзу меҳрубонии Ҳудо тухфа шудааст. ⁷ Ҳудо бо ҳамаи ин некиҳое, ки ба воситай Исои Масех нисбати мо кардааст, то чӣ андоза беҳадду канор будани файзу меҳрубониашро дар замони оянда нишон доданий аст.

⁸⁻⁹ Охир, шумо аз рӯйи файзу баракати Ҳудо ба воситай имо-натон начот ёфтаед. Яъне начот на маҳсули кори шумо асту на натиҷаи кирдору рафторатон, балки тухфаи Ҳудост. Бинобар ин ҳеч қас фахр карда наметавонад, ¹⁰ ҷунки мо маҳсули дас-тони Ҳудо ҳастем. Мо ба воситай Исои Масех барои корҳои нек оварида шудаем, ки ичрои онҳоро Ҳудо пешакӣ барои мо муқаррар намуда буд.

Масех оштидиҳӯандай мо аст

¹¹ Пас фаромӯш накунед, ки як вақт яхудиён, ки аз ҳатна шуданашон фахр мекунанд, шуморо ҳалқҳои ҳатнанашуда

меномиданд, чунки шумо ҳамчун ғайрияҳудӣ ба дунё омадед. Ҳол он ки хатнаи яхудиён фақат чисмонӣ асту бо дасти инсон карда шудааст. ¹² Он вақт шумо ҳанӯз бе Масех зиндагӣ мекардед ва аз ҷамоати Истроил ҷудо будед. Аз ин рӯ, шумо барои ваъдаҳои аҳду паймони Худо бегонаву дар ин ҷаҳон бе умеду бе Худо будед. ¹³ Аммо акнун шумо, ки як вақте аз Худо дур будед, ба хотири Исои Масех ва ба воситаи хуни Ӯ ба Худо наздик шудаед.

¹⁴⁻¹⁵ Масех Худ оштидиҳандай мост, ки яхудиёну ғайрияҳудиёнро бо ҳам муттаҳид кардааст. Ӯ бо қурбонии баданаш шариати Мусоро бо қонуну қоидаҳояш беэътибор сохта, девори душманиро, ки моро аз ҳам ҷудо мекард, шикаст. Масех инро бо мақсади он кард, ки дар Худ аз ин ҳар ду як ҳалқи нав ба вучуд оварда, ҳамин тавр сулҳро барпо кунад ¹⁶ ба ин ҳар дуро ба як тан пайванд намуда, ба воситаи марг дар салиб душманиро аз байн бараду моро пеши Худо баргардонад.

¹⁷ Инак, Масех омада, ҳам ба шумо, ки аз Худо дур будед, ҳам ба онҳое, ки ба Худо наздик буданд, хушҳабари сулҳо оштиро эълон кард. ¹⁸ Ба василаи Ӯ ҳамаи мо, чи дуру чи наздик, бо ҳамон як Рӯҳ ба пеши Падари Осмонӣ роҳ ёфтаем.

¹⁹ Пас, шумо дигар бегона ва ғариф нестед, балки бо ҳалқи Худо ҳамватан шуда, аҳли хонаи Худо гаштаед, ²⁰ ки ин ҳонавода дар асоси таълимоти фиристодагон ва пайғамбарон сохта шудааст. Санги асосии таҳкурсии хона бошад, Худи Исои Масех аст. ²¹ Бо Ӯ ҳамаи имондорон ба монанди иморат, бо ҳам пайваст шуда, торафт маъбаде мешаванд, ки ба Худованд баҳшида шудааст. ²² Шумо низ дар пайвастагӣ бо Масех ба ҳамин иморат пайваст шуда, ба маконе бино мешавед, ки Худо ба воситаи Рӯҳ дар он сокин мебошад.

Хизмати Павлус барои ғайрияҳудиён

З ¹Ана барои ҳамин ман, Павлус, ки баҳри шумо, ғайрияҳудиён, ҳамчун хизматгузори Исои Масех дар зиндан мебошам, ба Худо дуо мекунам. ²Дар омади гап, шумо дар бораи вазифае,

ки баҳри шумо аз рӯйи файзу меҳрубонии Худо ба ман дода шудааст, аниқ шунидаед.³ Ман дар бораи ин пештар каме на-вишта будам, ки чӣ тавр Худо сиррашро ба ман ошкор кардааст.⁴ Навиштаҳоямро хонда, шумо фахмиши маро дар бораи сирри Масех дарк мекунед.⁵ Ин сир, ки ба одамони гузашта номаълум монда буд, ҳоло ба воситаи Рӯхулкудс ба пайғамбарон ва фиристодагони муқаддаси Худо ошкор гаштааст.

⁶Худо ошкор кард, ки ба хотири Исои Масех ғайрияҳудиён низ ба хушхабар бовар карда, якчоя бо яҳудиён ба мероси Худо ҳақ пайдо мекунанд. Онҳо аъзои ҳамон як бадани Масех мешаванду ба вайдае, ки Худо ба яҳудиён дода буд, шарик мегарданд.⁷ Барои эълон кардани ана ҳамин хушхабар ман хизматгузори Худо гаштаам. Ин хизмат бароям ҳамчун файзу баракати Худо ва бо қудрати бузурги Ӯ ато шудааст.

⁸Гарчанде ман дар байни тамоми ҳалқи Худо аз ҳама камарзиштарин ҳастам, ба ман ҳамин ато дода шудааст, ки ба ҳалқҳои ғайрияҳудӣ ҳабари хушро дар бораи сарвати бепоёни Масех расонам.⁹ Инчунин, ба ман ато шудааст, ки нақшай ҳамон сирри Худоро, ки Ӯ, Офарандай ҳама чиз аз асрҳои пешпинҳон нигоҳ медошт, ба ҳама равшан гардонам.

¹⁰Ҳамаи инро Худо бо мақсади он кард, ки акнун ба воситаи ҷамоати имондорон хираду ҳикмати серпаҳлуи Худро ба ҳокимону сардорони олами рӯҳонӣ маълум гардонад.¹¹ Ана ҳамин буд нақшай абадии Худо, ки Ӯ онро ба воситаи Худованди мо Исои Масех амалӣ гардонд.¹² Инак, ба хотири Масех мо бо имоне, ки ба Ӯ дорем, бе тарсу ҳарос ва дилпурона ба Худо наздик шуда метавонем.

¹³Бинобар ин илтимос мекунам, ки аз сабаби азобу уқубате, ки ман ба хотири шумо мекашам, рӯҳафтода нашавед, чунки он боиси обрӯйи шумо мебошад.

Дуо барои дарк кардани муҳаббати Худо

¹⁴⁻¹⁵Аз ин рӯ, ман пеши Падар, ки Офарандай ҳама кас чи дар осмону чи дар замин аст, зону зада,¹⁶ дуо мекунам, ки аз рӯйи

сарвати пуршукӯҳаш бо Рӯхи Худ ба шумо қудрат бахшида, шуморо рӯҳан боқувват кунад.¹⁷ Бигзор аз барои имонатон, ки ба Масех доред, Ӯ дар дили шумо сокин бошаду шумо дар муҳаббати решада давонда, устувор гардед,¹⁸ то ки якҷоя бо тамоми халқи Худо муҳаббати беҳадду канор ва беохиру бепоёни Худоро пурра дарк карда тавонед.¹⁹ Дуо мекунам, ки муҳаббати Масехро низ, ки бо акл фаҳмида намешавад, дарк кунед, то ки бо тамоми пуррагии Худо пур шавед.

²⁰⁻²¹Холо шаъну шараф ба Худо ба воситай чамоати имондорон ва Исои Масех дар ҳар насл ва то абад, чунки Ӯ бо қудрати бузургаш бештар аз ҳар он чи орзу ва хоҳиш мекунем, карда метавонад ва ин қудраташ дар мо амал мекунад! Омин.

Ягонагӣ дар бадани Масех

4 ¹Пас ман, ки ба хотири Худованд зиндонӣ гаштаам, аз шумо илтимос мекунам, ки муносиби мақоме, ки Худо шуморо барояш даъват кардааст, зиндагӣ кунед. ²Дар зиндагӣ ҳамеша хоксору нармдил бошеду аз рӯйи муҳаббат яқдигарро бо сабру тоқат бардошт кунед. ³Инчунин, то тавонед, ягонагиеро, ки аз ҷониби Рӯхулқудс дода мешавад, ба воситай созиш кардан бо яқдигар нигоҳ доред. ⁴Чунон ки Худо ҳамаи шуморо ба як умед даъват кардааст, ҳамин тавр фақат як бадани Масех ва як Рӯҳ, ⁵як Худованд, як имон ва як маросими таъмид бо об аст. ⁶Мо як Худо дорем, ки Падари ҳамаи мост. Ӯ боло сари ҳамаамон аст ва ба воситай ҳамаи мо амал мекунаду дар вучуди ҳамаамон сокин мебошад.

⁷Лекин атоҳо ва қобилиятҳоро Масех ба ҳар яки мо ба андозае, ки Худаш меҳоҳад, мебахшад. ⁸Бинобар ин дар навиштаҷот омадааст, ки

«Вақте Ӯ боло рафт,
бо Худ бисёр асиронро бурд
ва ба одамон атоҳо бахшид»*.

* ^{4:8} Забур 67:19

⁹ «Ү боло рафт» гуфтан чī маъно дорад? Ҳамин, ки Ӯ аввал ба қаъри замин фаромадааст. ¹⁰ Пас ҳамон, ки фаромада буд, баъд ба чойи болотарини осмон низ рафт, то ки хама чойро бо Ҳуд пур кунад.

¹¹ Инак атоҳои Масех ҳамин буд, ки Ӯ баъзехоро фиристодагон, баъзехоро пайғамбарон, баъзехоро эълонкунандагони хушхабар ва баъзехоро ба мисли чўпон нигоҳубинон ва муаллимони ҳалқи Ҳудо интихоб намудааст. ¹² Вазифаи онҳо ҳалқи Ҳудоро ба ичрои кори Ҳудо тайёр намудан аст, то ки бо хидмати онҳо ҷамоати имондорон, ки бадани Масех аст, инкишоф ёбад. ¹³ Мото замоне инкишоф меёбем, ки ҳамаамон як хел бовар мекунем ва як хел фаҳмиш дар бораи Писари Ҳудо пайдо мекунем. Дар натиҷа мо ба дараҷаи пурраи Масех ба камол мерасем.

¹⁴ Он гоҳ мо дигар ба монанди кӯдакон рафтор намекунем. Мо намегузорем, ки бовариамон мисли мавҷ алвонҷ ҳӯраду мо бо шамоли ҳар гуна таълимoti одамони ҳилагар ва соҳтакор гумроҳ гардем, ¹⁵ балки аз рӯйи муҳаббат ростиро баён намуда, аз ҳар ҷиҳат ба дараҷаи Масех, ки Ӯ сари бадан аст, инкишоф меёбем. ¹⁶ Ба воситай Ӯ тамоми бадан бо банду буғумҳо бо ҳам пайваст шудааст. Ҳар яки он вазифаи ҳудро ичро карда, ба сабзиши бадани Масех ёрӣ медиҳад. Дар натиҷа тамоми бадани Масех ҳудро бо муҳаббат такмил медиҳад.

Зиндагии нави масеҳӣ

¹⁷ Инак, аз номи Ҳудованд шуморо таъкид карда мегӯям, ки дигар ба мисли беимонон зиндагӣ накунед. Охир онҳо аз рӯйи фаҳмиши пучу холиашон рафтор мекунанд. ¹⁸ Азбаски ақлашон тира гаштааст, онҳо барои ҳаёте, ки аз ҷониби Ҳудо дода мешавад, бегонаанд, чунки кундфаҳму гарданшах гаштаанд. ¹⁹ Ин одамон ҳисси нангӯ номусро аз даст дода, ба нафси шаҳвонӣ дода шудаанд ва ҳар қадар рафтори бешарму ҳаёс кунанд ҳам, барояшон боз ҳам кам аст.

²⁰ Вале шумо аз Масех чунин тарзи ҳаётро таълим нагирифтаед. ²¹ Шумо, ки аниқ дар бораи Исо шунидаед ва аз Ӯ таълим

гирифтаед, чун ростӣ дар Исо аст, ²² медонед, ки бояд аз тарзи зиндагии пештара ва аз табиати кухнаи худ, ки ба фиреби хавасҳои шаҳвонӣ гирифтор шуда, торафт нобуд мегашт, даст қашед. ²³ Шумо медонед, ки тарзи фикррониатон бояд пурра нав шавад ²⁴ ва он табиати наверо бояд дар бар кунед, ки ба Худо монанд оғарида шудаасту хислатҳои ҳақиқии росткорӣ ва покиро дорад.

²⁵ Пас дурӯғгӯйро бас кунед! Азбаски мо дар бадани Масех аъзои якдигарем, биёд ба якдигар рост мегӯем. ²⁶ Дар сари қаҳру ғазаб гуноҳ накунед. Нагузоред, ки ғазабатон то ғуруби офтоб давом ёбад ²⁷ то ки ба шайтон роҳ дода нашавад.

²⁸ Дуздон, дигар дуздӣ накунед. Баръакс, бо дастони худ меҳнати фоиданок кунед, ки барои хайрияи муҳтоҷон чизе дошта бошед. ²⁹ Бигзор аз даҳони шумо ягон гапи хунук набарояд, балки бамаврид гап занед, то суханонатон фоидаовар бошанду шунавандагонатон аз он баҳра гиранд.

³⁰ Ҳамчунин, Рӯхулкудси Худоро ғамгин накунед. Охир бо Ӯ шумо муҳр зада шудаед, ки ин аз они Худо будану рӯзе пурра аз гуноҳ озод шуданатонро нишон медиҳад.

³¹ Ҳамаи қаҳру ғазаб, хашм, ҷангӯ ғавғо ва дашномдиҳӣ ва ҳамаи кинаву адоваратро аз худ дур кунед. ³² Ба якдигар бомехру шафқат бошед ва ҳамон тавре ки Худо шуморо ба воситай Масех баҳшидааст, шумо низ якдигарро баҳshed.

Зиндагӣ дар равшани

5 ¹Инак, ҳамчун фарзандони азизи Худо дар ҳама чиз аз Ӯ ибрат гиред. ²Ҳамон тавре бомуҳабbat зиндагӣ кунед, ки Масех нишон додааст. Ӯ моро дӯст дошта, Худро ба хотири мо ба Худо ҳамчун қурбонӣ тақдим кард ва ин қурбонӣ ҳамчун бӯйи хуш ба димоғи Худо расидааст. ³Инак, ҳеч гуноҳи ҷинсӣ ё бешармигу беҳаёй ё ҷашмгуруслагӣ дар байнин шумо ҳатто набояд зикр шавад, чунки ба ҳалқи Худо ин рафтор ношоиста аст. ⁴Инчунин, гапҳои бемаъни гуфтан ва шӯҳиҳои беодобона кардан ба шумо муносиб нестанд. Баръакс, бояд шукргузорӣ

кунед.⁵ Ҳаминро донед, ки ба ягон шахси бeroxa, бешарму ҳаё ё чашмгурусна, ки чунин рафтораш баробари бутпарастӣ аст, Подшохии Масеҳ ва Худо насиб намешавад.

⁶ Нагузоред, ки касе шуморо бо гапҳои бехуда, ки гӯё чунин рафтор гуноҳ нест, фиреб дихад! Охир, ана ҳамин рафторҳо ғазаби Худоро бар сари шахсони саркаш меоранд. ⁷ Бо ин гуна шахсҳо шиштухез накунед!

⁸ Шумо як замон худ торикий будед, вале акнун, ки бо Худованд ҳастед, равшаний гаштаед. Пас ҳамон рафтору кирдорепро кунед, ки мувофиқи равшаний бошад. ⁹ Агар равшаний дар вучуди шумо ҳаст, рафторатон бояд нек, дуруст ва рост бошад. ¹⁰ Барои фаҳмидани он чи ба Худованд писанд меояд, кӯшишу ғайрат кунед. ¹¹ Ба корҳои бехудаи торикий ҳамроҳ нашаведу онҳоро фош кунед. ¹² Кас ҳатто аз гуфтани он корҳое, ки онҳо пинҳонӣ дар торикий мекунанд, шарм медорад. ¹³ Аммо, вақте ки рӯшнӣ ба ҳаёти онҳо метобад, ҳама чиз ошкор мегардад. ¹⁴ Пас онҳое, ки ошкор шудаанд, худ равшаний мешаванд. Бинобар ин гуфтore ҳаст, ки

«Эй хобрафта, бедор шаву аз марг бархез!

Ва нури Масеҳ бар ту медураҳшад!»

¹⁵ Инак, монанди шахсони беақл набошед. Балки хушёр буда, ҳамчун шахсони боҳирад қадаматонро дониста монед. ¹⁶ Азбаски ин замон замони бадӣ аст, ҳар фурсатро ғанимат донед. ¹⁷ Бефаросат набошеду донед, ки хости Худованд чист. ¹⁸ Mast нашавед, ки мастий шуморо ба расвой мебарад. Баръакс, бо Рӯҳулқудс пур шуда, ¹⁹ дар вакти сухбат бо якдигар сурудҳои Забурро хонед ва Худоро ҳамду сано гуфта, дар дилҳоятон та-ронаҳои парастиш барои Худованд хонед. ²⁰ Инчунин, ҳамеша Худоро, ки Падарамон аст, ба хотири Худованди мо Исои Масеҳ барои ҳама чиз шукргузорӣ кунед.

Рафтори занону шавҳарон

²¹ Ҳурмати Масехро карда, ба якдигар итоат кунед. ²² Занон, ҳамон тавре ки ба Худованд итоат мекунед, ба шавҳарони худ

низ итоат кунед.²³ Охир, шавҳар барои занаш сар аст, чунон ки Масех сари чамоати имондорон аст, ки он бадани Ўст. Масех ҳамчунин, Начотдиҳандай чамоаташ мебошад.²⁴ Пас, чунон ки чамоати имондорон ба Масех итоат мекунад, ҳамон тарз зан низ бояд ба шавҳари худ аз ҳар ҷиҳат итоат кунад.

²⁵ Мардҳо, занони худро бояд ҳамон тарз дӯст доред, ки Масех чамоати имондоронро дӯст доштааст. Охир ба хотири чамоати имондорон Масех Ҳудро фидо намуд,²⁶ то ки ба воситаи қаломаш ин чамоатро гӯё бо об шустушӯ намуда, барои Ҳуд чудо карда гирад.²⁷ Масех бо ин кораш хост имондоронро барои Ҳуд ҳамчун чамоати бошуқӯҳе мухайё созад, ки бе ягон доғу иллат ва беайбу нуқсон аз они Ў бошад.²⁸ Ана ҳамин тавр мард занашро ҳамчун ҷисму ҷони худ бояд дӯст дорад. Ҳар кӣ занашро дӯст дорад, нишон медиҳад, ки худашро дӯст медорад.²⁹ Ҳеч инсоне нест, ки ягон бор ҷисмашро бад дид ба бошад. Баръакс, ҳар кас ҷисмашро ҳӯронда парвариш мекунад. Масех ба чамоати имондорон ҷунин рафтор мекунад,³⁰ ҷунки мо аъзои бадани Ў ҳастем.

³¹ Дар навиштаҷот омодааст, ки «Аз ҳамин сабаб мард падару модари худро гузошта, ба зани худ мепайвандад ва онҳо як тан мешаванд».*³² Ин гуфтаҳо маънии чуқур доранд, аммо ман бо ин мисол Масех ва чамоати имондоронро дар назар дорам.³³ Лекин ба шумо низ ин гуфтаҳо тааллуқ доранд, ки ҳар мард бояд занашро баробари ҷонаш дӯст дорад. Занҳо бошанд, бояд иззату ҳурмати шавҳарони худро ба ҷо оваранд.

Рафтори фарзандон ва падарону модарон

6 ¹ Бачаҳо, ҳамчун пайравони Ҳудованд падару модаратонро гӯш кунед. Ин вазифаи шумо аст. ² Охир, аввалин фармони асосии Ҳудо, ки шарт дорад, ҷунин аст: «Падару модаратро ҳурмату эҳтиром намо. ³ Он гоҳ корат барор мейбаду умри дароз мебинӣ»**

* 5:31 Ибтидо 2:24

** 6:3 Хуруҷ 20:12; Такрори Шариат 5:16

⁴ Падарон, шумо ҳам фарзандони худро асабонӣ накунед, балки бо панду насиҳатҳои Худованд онҳоро тарбия намуда, ба воя расонед.

Рафтори ғуломону ҳӯҷаинон

⁵ Ғуломон, ба ҳӯҷаинони хокии худ аз рӯйи иззату эҳтиром бо тарс ва самимона итоат кунед гӯё ба Масех мекарда бошед.

⁶ Мисли ғуломи хушомадгӯй, ки дар пеши соҳибаш нағз кор карда, дар набудани ӯ бо дили ноҳоҳам кор мекунад, хизмат накунед. Балки ҳамчун ғуломи Масех хости Худоро бо чону дил ичро намоед. ⁷Хизмати шумо на ҳамчун ба инсон, балки ҳамчун ба Худованд бо майлу рағбат бошад. ⁸Фаромӯш накунед, ки ҳар кас, хоҳ ғулому хоҳ озод, барои ҳар кори некаш аз Худованд мукофот мегирад.

⁹ Ҳӯҷаинон, шумо низ ҳамин муомиларо нисбати ғуломони худ кунед. Ба онҳо дӯғу пӯписа заданро бас намоед. Дар ёд дошта бошед, ки дар осмон як Ҳӯҷаин доред, ки Ӯ ҳам ҳӯҷаини шумову ҳам ҳӯҷаини ғуломонатон аст ва ба ҳама бо як ҷашм нигоҳ мекунад.

Дар бар кардани аслиҳаи Ҳудо

¹⁰ Нихоят, аз Худованд ва қудрати пурзӯраш қувват гиред.

¹¹ Ҳамаи аслиҳаи ҷангиро, ки Ҳудо ба шумо медиҳад, пӯшед ва ба даст гиред, то ки ба фиребу найрангҳои шайтон муқобилат нишон дода тавонед. ¹² Охир, мо на бар зидди инсон, ки соҳиби гӯшту хун аст, балки бар зидди соҳибони таҳту тоҷ ва соҳибқудратону фармондехони ҳамин олами ҷинҳо ва бар зидди қувваҳои баде, ки дар осмон амал мекунанд, мечангем.

¹³ Бинобар ин тамоми силоҳи Худоро ба худ гиред, то ки дар рӯзи ҳамлаи душман бо он зиддият нишон дода тавонеду муборизаро ба охир расонда, даст боло гардед.

¹⁴ Инак, тайёр бошед! Мисли сарбоз ҳақиқатро ҳамчун тасма ба миённатон баста, росткориро ҳамчун ҷавшани рӯйи сандуки дил дар бар кунед. ¹⁵ Инҷунин, хушҳабареро, ки дар

бораи сулху осоиштагӣ гирифтаед, ҳамчун пойафзори тайёр буданатон ба пой пӯшед.¹⁶ Илова бар ҳамаи ин, имонро сипар кунед, ки бо он ҳамаи тирҳои сӯзони шайтонро хомӯш карда метавонед.¹⁷ Начотро низ ҳамчун кулохи ҷангӣ ва сухани Ҳудоро ҳамчун шамшере, ки Рӯхулқудс медиҳад, ба даст гиред.¹⁸ Ҳамаи инро бо дуву илтиҷо аз Ҳудо мадад талабида, ба ҷо оред ва ҳама вакът бо роҳнамоии Рӯҳ дуо гӯед. Бинобар ин, ҳушӯр бошеду барои тамоми ҳалқи Ҳудо ҳамеша истодагарона дуюю илтиҷо намоед.

¹⁹ Аз он чумла, барои ман дуо кунед, ки Ҳудо суханони даркоририро ба забонам андозад ва ман нотарсона сирри ҳушхабарро эълон кунам.²⁰ Ман ҳатто дар зиндан ҳамчун намояндаи Масех ҳушхабарро пахн мекунам. Пас, дуо кунед, ки ман ин ҳушхабарро ҳамон тавр ки бояд эълон шавад, далерона эълон кунам.

Хайрухуш

²¹ Аз тамоми ҳолу ахвол ва кору борам шуморо Тихикос, бародари азизу хизматгузори бовафои Ҳудованд, ҳабардор ме-кунад.²² Ман бо ҳамин мақсад вайро пеши шумо фиристодам, ки аз ҳолати мо ҳабар дода, шуморо хотирҷамъ созад.²³ Аз Ҳудо Падар ва Ҳудованд Исои Масех барои бародарону ҳоҳарони имондор осоиштагӣ ва муҳаббат якҷоя бо имон металабам.²⁴ Бигзор файзу меҳрубонии Ҳудо бо ҳамаи онҳое бошад, ки Ҳудовандамон Исои Масехро самимона дӯст медоранд.

НОМА БА ФИЛИППИЁН

Пешгуфтор

Павлус фиристодаи Худо буд ва ў барои эълон кардани каломи Худо ба бисёр чойҳо сафар мекард. Вай тақрибан, дар соли 50-ум ба шахри Филиппӣ, ки дар шимоли Юнон воқеъ гардидааст, рафтааст. Ў дар он чо каломи Худоро эълон карда, ба зиндан андохта шуд. Бо вучуди ин баъзе касоне ки хушхабарро аз ў шунида буданд, ба Исои Масех имон оварданд. Ў аввалин чамоати имондоронро дар минтақаи Аврупо, дар ин шаҳр таъсис додааст. Имондорони Филиппӣ Павлусро бисёр дўст медоштанд ва ба ў кумакҳои молӣ мерасонданд.

Павлус тақрибан, соли 62-юм ҳангоми дар зинданни Рум буданаш ин номаро ба филиппиён навиштааст ва аз он аён мегардад, ки ў ба чамоати филиппиён муҳаббати зиёд дошт.

Дар ин нома се мавзӯъ бештар аз ҳама қайд шудаанд. Якум Павлус меҳост, ки хушхабар дар ҳама чо паҳн шавад, ў меҳоҳад, ки Масех ба ҳар роҳу восита эълон гардад (1:18). Дуюм Масех нақши марказиро мебозад. Масех хаёти ўст (1:21) ва фикр мекунад, ки дастоварди бузургтарини ҳаёт «шинохтани Хувандам Исои Масех» аст (3:8). Сеюм Павлус саҳт ҳоҳиш дорад, ки филиппиён мисли Масех бошанд, яъне худотарсу хоксор бошанд ва ба дигарон муҳаббат нишон диханд. Чунин тарзи ҳаёт маънои ҳаёти хушнудона ба сар бурданро дорад.

Саломи Павлус ба имондорони шахри Филиппӣ

1 ¹Салом ба ҳамаи онхое ки аз они Исои Масех ҳастанд ва ба сардорону хизматчиёни чамоат, ки дар шахри Филиппӣ мебошанд! Мо, Павлусу Тимотиос, ки хизматгорони Исои Масех ҳастем, ²файзу меҳрубонӣ ва сулху осоиштагии Падари мо Худо ва Худовандамон Исои Масехро бар шумо хоҳонем.

Павлус барои филиппиён дуо мекунад

³Ҳар гоҳ ки шуморо ёд мекунам, ба Худоям шукр мегӯям ⁴ва ҳангоми дуоҳоям ҳамеша бо ҳурсандӣ барои ҳамаатон дуо мекунам, ⁵чунки шумо аз рӯзи аввал то ҳол дар паҳн на-мудани ҳушхабари Исои Масех иштирок мекунед. ⁶Боварии комил дорам, Худое, ки ин кори некро дар дилҳои шумо оғоз намуд, то рӯзи баргаштани Исои Масех онро анҷом медиҳад. ⁷Дар бораи ҳамаи шумо чунин андеша доштанам дуруст аст, зеро шумо дар дили ман ҷой гирифтаед. Ҳангоми дар зиндан буданам ва ҳақиқати ҳушхабарро ҳимояву исбот карданам шуморо дар файзу меҳрубонии Худо шарикони худ медонистам. ⁸Худо медонад, ки бо он қадар меҳри зиёде, ки аз Исои Масех дар ман пайдо шудааст, муштоқи дидори шумо ҳастам. ⁹Ҳамчунин, барои шумо дуо мекунам, ки муҳаббататон бо до-нишу фаҳмиши бештар торафт зиёд шавад. ¹⁰Зеро ман меҳоҳам, ки шумо интиҳоб кардани чизҳои беҳтаринро ёд гирифта, то рӯзи баргаштани Масех поку беайб гардед. ¹¹Боз дуо мекунам, ки зиндагиатон пур аз ростӣ бошад. Ин зиндагии пур аз ростӣ барои бузургию ситоиши Худо аз ҷониби Исои Масех баҳшида мешавад.

Павлус дар зиндан хизматашро давом медиҳад

¹²Бародарону хоҳарон, меҳоҳам бидонед, ки ба паҳн шудани ҳушхабар аслан азоб кашиданам қумак кард. ¹³Ҳоло ба ҳамагон, аз он ҷумла, ба тамоми посбонони дарбор маълум гардидааст, ки ман ба хотири Масех дар зиндан ҳастам. ¹⁴Аз ҳамин сабаб

имондорони зиёд аз Худованд дилпур гардида, бе тарсу ҳарос, бо як далерии бузург пәёми Худоро мегуфтагӣ шуданд.

¹⁵⁻¹⁷ Баъзеҳо на аз таҳти дил, балки аз баҳиливу душманий ва аз рӯи рақобат Масехро эълон мекунанд, то ки азобҳоямро дар зиндан дучанд гардонанд. Аммо баъзеи дигар бо нияти нек, аз рӯи муҳаббат ин корро мекунанд, зоро медонанд, ки ман ба ин чо барои химояи хушхабар афтодаам. ¹⁸ Чӣ илоҷ? Бо ҳар роҳе ки бошад, хоҳ аз рӯи нияти дуруст ё хоҳ нодуруст, Масех ба мардум эълон карда мешавад. Аз эълон кардани номи Масех ман шодам ва шодӣ кардан мегирам, ¹⁹ зоро медонам, ки дуои шумову кумаки Рӯҳи Исои Масех маро начот медиҳад. ²⁰ Умеди зиёд дорам, ки дар ягон ҳолат шарманда намешавам. Баръакс, ҳоло низ мисли ҳамеша бо камоли далерӣ сухан гуфтанро давом медиҳам, то ки хоҳ дар ҳаётам бошад, хоҳ дар маргам бузургии Масех дар ман афзунтар гардад. ²¹ Зоро Масех барои ман ҳаёт аст ва марг бароям фоида аст. ²² Аммо агар зинда монам, корам самаранок мешавад. Ҳулоса, намедонам қадомашро интихоб кунам. ²³ Дар байнни ду роҳ мондаам. Аз як тараф меҳоҳам, ки ин дунёро тарк намуда, бо Масех бошам, чунки ин аз ҳама беҳтар аст. ²⁴ Аммо аз тарафи дигар, ҷисман зинда монданам барои шумо заруртар аст. ²⁵ Ман аниқ медонам, ки зинда мемонаму барои дар имон мустаҳкам шудану ҳурсандӣ карданатон ба шумо ёрӣ доданро давом медиҳам, ²⁶ то ки ҳангоми ба наздатон баргаштанам ба хотири ман аз Исои Масех бештар ифтиҳор кунед.

²⁷ Факат тарзе зиндагӣ кунед, ки рафтори шумо лоики хушхабари Масех бошад, то ки ҳангоми омаданам бинам ё агар омада натавонам, ақаллан шунавам, ки шумо дар як рӯҳ устуворед, бо як мақсад ва якҷоя барои имон, яъне барои хушхабар заҳмати зиёд мекашед. ²⁸ Ба душманон роҳ надиҳед, ки шуморо ба тарсу ҳарос андозанд. Ин нотарсиатон нишонаи он мегардад, ки онҳо нобуд мешаванду шумо начот меёбед. Ин-ҷунин, ин нишона аз ҷониби Ҳудо мебошад. ²⁹ Зоро ба шумо ато шудааст, ки на танҳо ба Масех имон дошта бошед, балки

ба хотири Ӯ азоб низ кашед. ³⁰ Шумо азоби маро дид будед ва то ҳол мешунавед, ки ҳанӯз дар азобам. Ҳоло бошад, худатон мисли ман азоб мекашед.

Ягонагии масеҳиён ва парадиши Масех

2 ¹Пас, агар дар имон ба Масех ягон дилбардорӣ ё бо Рӯхулкудс, яъне Рӯхи Худо муносибат ё раҳму дилсӯзие дошта бошед ё муҳаббати Ӯ шуморо тасалло медиҳад, ²дар фикру муҳаббати ягона яқдилу якҷон шуда, хурсандии маро пурра созед. ³Ҳаргиз худҳоҳонаву ҳавобаландона рафтор накунед, балки хоксорона дигаронро аз худ болотар донед. ⁴Бигзор ҳар яке аз шумо на танҳо дар бораи худ, балки дар бораи дигарон низ ғамхорӣ намояд. ⁵Шумо низ бояд он андешаҳое, ки Исои Масех дар бораи Худ дошт, дошта бошед:

- ⁶ Масех дар асл Худо буд,
лекин фикр накард, ки бо Худо баробар буданро ба
даст биёрад.
- ⁷ Ба ҷойи ин Ӯ ихтиёриз аз ҳама чиз маҳрум шуда, ғулом
гардид ва монанди инсонҳо шуд.
- ⁸ Вақте ки Ӯ инсон шуд, Худро фурӯтан соҳта, ба Худо
итоат кард
ва ҳатто то дами марг дар салиб итоаткор монд.
- ⁹ Барои ин Худо Ӯро бар ҳама сарафroz кард
ва номашро дар байни ҳама номҳо баланд намуд,
- ¹⁰ то ки баробари шунидани номи Исо ҳар зону, чи дар
осмону чи дар замин ва чи дар зери замин ҳам
шавад
- ¹¹ ва барои бузургии Худо Падар ҳар як кас эълон кунад,
ки Исои Масех Худованд аст.

Монанди ситорагон дураҳшед

¹² Азизонам, вақте ки бо шумо будам, ҳамеша ба ман итоат мекардед, аммо акнун ҳангоми набуданам бештар итоат намуда, начоти худро бо тарсу ларз ба ҷо оваред. ¹³ Зеро Худо

дар дили шумо амал мекунад, то ки ҳам хосту ҳам амалатон писанди Ӯ бошад.

¹⁴ Ҳар корро шикоят накарда, бечуну чаро ичро кунед, ¹⁵⁻¹⁶ то ки дар байни насли беинсофу вайроншуда шумо поку беайб ва фарзандони бенуқси Худо бошед. Ҳангоме ки қаломи ҳаётро маҳкам нигоҳ медоред, ҳамчун ситорагон ба ҷаҳон нур мепошад. Дар ин ҳолат ман дар рӯзи баргаштани Масех ифтихор карда метавонам, ки кору давутозам пучу бехуда набуд. ¹⁷ Ҳатто агар ҳунам мисли шароб ҳангоми ҳадяи нӯшиданӣ барои ичрои қурбонии хизмати шумо рехта шавад ҳам, хурсандам ва ҳамроҳи ҳамаи шумо шодӣ мекунам. ¹⁸ Шумо низ ҳамин тавр хурсанд бошед ва бо ман шодӣ кунед.

Тимотиос ва Эпафрудитус

¹⁹ Умединорам, ки бо ҳости Ҳудованд Исо ба наздикӣ Тимотиосро ба наздатон мефиристам, то ки аз ҳоли шумо ҳабардор шуда, шод гардам. ²⁰ Ман каси дигаре надорам, ки мисли ӯ аз таҳти дил ғамхори шумо бошад. ²¹ Чунки дигарон на дар фикри хизмат ба Исои Масех, балки дар фикри ҳуд ҳастанд. ²² Шумо Тимотиосро хуб мешиносед ва медонед, ки ӯ дар эълон кардани ҳушхабар ба ман мисли писар ба падар хизмат кард. ²³ Аз ин рӯ умединорам, ки пас аз маълум шудани вазъиятам ӯро дарҳол мефиристам. ²⁴ Аммо дар Ҳудованд дилпур ҳастам, ки ба наздикӣ ҳудам ҳам ба пешатон меоям.

²⁵ Ҳоло зарур донистам, ки ҳамкору ҳамсаф ва бародарам Эпафрудитусро, ки ҳангоми муҳтоҷ буданам ба хизматам фиристода будед, баргардонда ба назди шумо фиристам. ²⁶ Ӯ шуморо хеле ёд кардааст ва хеле ғамгин аст, ки овозаи бемор шуданаш то ба шумо расидааст. ²⁷ Эпафрудитус, дар ҳақиқат, саҳт бемор буд. Қариб мемурд, лекин Ҳудо ба ӯ раҳм кард ва на танҳо ба ӯ, балки Ҳудо ба ман низ раҳм кард, то ки ба ғамхоям боз ғами дигар зам нашавад. ²⁸ Бинобар ин бо ҷону дил ӯро ба наздатон мефиристам, то ки шумо аз дидораш хурсанд шаведу ман аз ғам озод шавам. ²⁹ Ӯро ҳамчун бародари имондор

дар Худованд бо камоли хурсандӣ қабул намоед. Чунин одамонро ҳамеша ҳурмату иззат бояд кард.³⁰ Зеро ӯ барои кори Масех ҷоナшро дар хатар монда, ба ҷойи ҳамаи шумо ба ман хизмат кард.

Росткорие, ки аз Ҳудо меояд

З¹Инак, бародарону ҳоҳарон, дар ягонагӣ бо Худованд шод бошед. Ба ман такрор ба такрор навиштани ин чизҳо мушкил нест, чунки ин бар фоидай шумост.

²Аз сагон – аз одамони нобакор, аз онхое, ки одамонро ба ҳатна кардан маҷбур мекунанд, эҳтиёт шавед!³ Зеро ҳатнашудагони ҳақиқӣ мо ҳастем, ки ба чизҳои зоҳирӣ такя намекунем, балки бо Рӯҳи Ҳудо парастиш мекунему бо Исои Масех ифтихор мекунем.⁴ Ман метавонистам, ба ҷисм такя қунам. Агар қасе гумон қунад, ки ҳақ дорад ба ҷисмаш такя қунад, пас ман ҳаққи бештар дорам.⁵ Зеро дар ҳаштрӯзагиам ҳатна шудаам, миллатам истроилӣ, аз авлоди Бинёмин ва ибрии ҳақиқӣ мебошам. Ҳамчун аз мазҳаби фарисӣ ба шариати Мусо итоат мекардам.⁶ Аз рӯйи ҷидду ҷаҳд озордиҳандай ҷамоати имондорон ва аз ҷиҳати росткорӣ дар итоати қонун беайб будам.⁷ Аммо ҳоло ҳама чизҳоеро, ки пеш дастоварди ҳуд меҳисобидам, ба хотири Масех ҳечу пуч мешуморам.⁸ Бештар аз ин, ман ҳама чизро ҳечу пуч мешуморам, зеро чизе нест, ки аз шинохтани Худовандам Исои Масех беҳтар бошад. Ба хотири Ӯ ман аз ҳама чиз, гӯё аз партове бошад, даст қашидам, то ки бо Масех бошам⁹ ва бо Ӯ як шавам. Ман дигар қӯшиш намекунам, ки бо қуввати ҳуд шариатро иҷро намуда, росткор шавам, балки дар пайи росткорие мебошам, ки аз имон ба Масех бармеояд. Ин росткорӣ ба хотири имон аст ва аз ҷониби Ҳудо дода мешавад.¹⁰ Ҳоҳиши ман ин аст, ки Исои Масехро бештар шиносам ва қувваеро, ки Ӯро аз марг зинда кард, дарк қунам. Мехоҳам, ки дар азобҳои Ӯ шарик шавам ва дар маргаш монанди Ӯ бошам,¹¹бо умеди он ки ман низ аз мурдагон зинда шавам.

Ба сўйи мақсад

¹² Намегўям, ки ман аллакай ба мақсадам расидаам ё комил шудаам, балки ғайрат меқунам, ки онро ба даст оварам, чунки Исои Масех маро ба даст овард. ¹³ Бародарону хоҳарон, ман дар бораи худ фикр намекунам, ки муродам ҳосил шудааст, балки як чизро мегўям, ки гузаштаро фаромӯш карда, ба пеш ҳаракат меқунам. ¹⁴ Ба сўйи мақсад мешитобам, то ки мукофотамро, яъне даъвати осмонии Худоро, ки ба воситай Исои Масех дода мешавад, ба даст оварам. ¹⁵ Бигзор ҳар яки мо, ки рӯҳан ба камол расидаем, ҳамин тавр фикр кунем, аммо агар шумо дигар хел фикр кунед, Худо онро ҳам ба шумо ошкор меқунад. ¹⁶ Ба ҳар ҳол, мо бояд мувофиқи ҳақиқате, ки ёфтаем, зиндагӣ кунем.

¹⁷ Бародарону хоҳарон, аз ман ибрат гиред ва ба онҳое нигоҳ кунед, ки мувофиқи намунаи мо рафтор меқунанд. ¹⁸ Зеро бисёриҳо, чунон ки пеш ба шумо мегуфтам ва алҳол бо обидида мегўям, мисли душмани салиби Масех рафтор меқунанд. ¹⁹ Оқибати онҳо нобудӣ, худои онҳо шикам аст ва онҳо аз расвой фахр меқунанд. Тамоми фикрҳояшон дар бораи чизҳои заминӣ аст. ²⁰ Вале ватани мо осмон аст ва мо интизорем, ки аз он чо Начотдиҳанда, яъне Худовандамон Исои Масех меояд. ²¹ Ӯ бо қуввате, ки ҳама чизро ба Худ тобеъ меқунад, ҷисмҳои сусту нобудшавандай моро дигаргун меқунад, то ба ҷисми пуршукӯҳи Худ монанд гардонад.

4 ¹Бародарону хоҳарони азиз, шодии дил ва точи сарам, дар имон ба Худованд устувор монед!

Насиҳатҳо

² Аз хоҳарон Авудия ва Синтихӣ илтимос меқунам, ки ба хотири Худованд бо яқдигар сулҳ дошта бошанд. ³ Бале, ҳамкори вафодорам, аз ту низ хоҳиш меқунам, ки ба ин занон ёрӣ дихӣ. Онҳо дар баробари ман, Климентус ва ҳамкорони дигарам, ки

номхояшон дар китоби ҳаёт аст, барои паҳн кардани хушхабар заҳмати зиёд кашиданد.

⁴Ҳамеша дар ягонагӣ бо Худованд шод бошед! Боз мегӯям, ки шод бошед! ⁵Бигзор нармдилли шумо ба ҳама одамон маълум бошад, чунки Худованд наздик аст! ⁶Ғами хеч чизро нахӯред, балки барои ҳама чиз ҳангоми дуо бо илтимосу миннатдорӣ хоҳишҳои худро ба Худо бигӯед. ⁷Он гоҳ осоиштагии Худо, ки аз ҳар хирад болотар аст, дилу андешаҳои шуморо дар ягонагӣ бо Исои Масех нигоҳ медорад.

⁸Хуллас, бародарону хоҳарон, дар бораи чизҳое фикр кунед, ки росту шоиста, поку дуруст, хушоянду лоиқи таъриф ва мувофиқи одобу сазовори ситоиш бошад. ⁹Корҳои аз ман омӯхтаву қабулкарда ва шунидаву диддатонро давом дихед ва Худои осоиштагӣ ҳамроҳи шумо ҳоҳад буд.

Миннатдорӣ барои ёрӣ

¹⁰Дар ягонагӣ бо Худованд бехад хурсандам, ки оқибат ба ман ғамхорӣ мекардагӣ шудед. Албатта, шумо пеш ҳам ба ман ғамхорӣ мекардед, лекин барои ёрӣ додан имконият надоштед.

¹¹Инро на барои он мегӯям, ки муҳтоҷӣ мекашам, зеро ман дар ҳама гуна шароит қаноатмандона зиндагӣ карданро ёд гирифтаам. ¹²Камбағалиро ҳам диддаму серию пуриро ҳам. Ҳама гуна ҳолатро аз сарам гузарондаам. Ҳам ба сериву гуруснагӣ ва ҳам ба нодориву фаровонӣ тайёр ҳастам. ¹³Ба воситаи Масех, ки ба ман қувват мебахшад, дар ҳама гуна вазъият тоқат мекунам.

¹⁴Бо вучуди ин хуб кардед, ки дар ин вақти мушкил ба ман дасти ёрӣ дароз намудед. ¹⁵Филиппиён, шумо худ медонед, ки вақте ки аз вилояти Макдуния баромада, эълон кардани хушхабарро сар кардам, ғайр аз шумо ягон чамоати дигари имондорон ба ман кумакпулӣ надод. ¹⁶Ҳатто ҳангоми дар шаҳри Тасолуникӣ буданам шумо як-ду бор барои эҳтиёҷотам кумакпулӣ фиристода будед. ¹⁷Максади гапам аз шумо тухфа рӯёндан нест, фақат меҳоҳам, ки самараи корҳои некатон зиёд шавад. ¹⁸Тухфае, ки ба дасти Эпафрудитус ба ман фиристодед,

мисли дуди хүшбүй ва қурбонии хушу писандидаи Худо аст. Акнун ман пурра таъмин шудам ва ҳатто аз ҳад зиёд дорам. ¹⁹Худои ман ҳар эхтиёчи шуморо низ аз сарвати азими Худ ба воситай Исои Масех қонеъ хоҳад гардонд. ²⁰Ба Худо Падари мо, то абад бузургӣ бод. Омин.

Хайрухуш

²¹Ба ҳар касе, ки ба Исои Масех имон оварда, аз они Худо шудааст, салом расонед. Бародароне, ки бо ман ҳастанд, ба шумо салом мерасонанд. ²²Ҳамаи онхое, ки аз они Худо ҳастанд, хусусан, дарбориёни шоҳаншоҳ ба шумо салом мефиристанд. ²³Бигзор файзу меҳрубонии Худованд Исои Масех бо шумо бошад!

НОМА БА КУЛАССИЁН

Пешгуфтор

Павлуси фиристода ин номаро ҳангоми дар хабс буданаш ба чамоати имондорони шахри Кулассо навиштааст. Ин шаҳр дар худуди Туркияи ҳозира, дар тарафи шарқии шахри Эфесус ҷойгир шуда буд. Чамоати имондоронро дар шахри Кулассо ҳуди Павлус таъсис надода бошад ҳам, хидматгузории тақрибан сесолаӣ ўдар шахри Эфесус, ки барои пахн шудани ҳушхабари Исои Масех дар тамоми вилояти Осиё аҳамияти қалон дошт, боиси барпо шудани ин чамоат гардида буд. Гарчанде Павлус ягон бор ҳам шахсан ба Кулассо ташриф наоварда буд, ў ба воситаи ҳамкори худ Эпафрос, ки ин чамоатро таъсис намуда, роҳбарии онро ба уҳда дошт, бо аҳли чамоат муносибат пайдо карда буд.

Боре Эпафрос барои ҳабаргирии Павлус ба зиндан омада, ўро аз ҳоли чамоати имондорони шахри Кулассо огоҳ мекунад ва аз пайдо шудани таълимоти бардурӯғе, ки барои камолоти рӯҳонии чамоат ҳалал мерасонад, ҳабар медиҳад. Аз рӯйи нақли ў муаллимони дурӯғгӯ ба чамоат ворид шуда, ба имондорон таълим медоданд, ки барои начот ёфтани фидокории Исои Масех дар салиб қифоя нест. Аз рӯйи фалсафаи онҳо имондорон бояд на фақат ба Исо имон меоварданд, балки қоидаҳои шариатро низ ба монанди «нагиру нахӯр» риоя менамуданду идҳо ва рӯзҳои маҳсусро ҷашн мегирифтанд. Инчунин, онҳо бояд кувваҳои олами нонамоёнро парастиш мекарданд, чунки

аз рӯйи гуфтаи онҳо ин қувваҳо дар мобайни Худо ва одамизод истода, кудрат доштаанд, ки ҳодисаҳои табиятро идора кунанд. Ин таълимот аҳамияти бузурги корнамоии Исои Масехро дар нақшай начоти инсоният зери шубҳа мегузошт ва мавқею эътибори шахсияти Ӯро паст мекард.

Бинобар ин муаллиф баъд аз салому алейк, пеш аз ҳама, диққати хонандагонро ба шахсияти Исои Масех ҷалб карда, Ӯро симои Худои нонамоён, болотар аз тамоми оғаридаҳо, сари ҷамоати имондорон, нигаҳдорандай тамоми ҳастӣ меномад ва мегӯяд, ки ҳама чиз дар осмон ва бар замин ба воситаи Ӯ ва барои Ӯ оғарида шудаанд ва Худо ба хотири хуни Ӯ, ки дар салиб рехта шуд, ҳама қасро дар замину осмон бо Худ оштӣ додааст. Павлус имондорони ҷамоати кулассиёнро огоҳ мекунад, ки аз маросимпарастӣ, сафсатагӯй, парастиши фариштаҳо худдорӣ кунанд ва барои начот ёфтани худро бехуда ба азобу машаққатҳо гирифтор накунанд. Ӯ таъкид мекунад, ки барои комил гардондани начоти одамизод қурбонии Исои Масех дар салиб басанда аст. Ӯ бо ин суханон пучу бемаъни будани фалсафаи инсониро ғош мекунад.

Дар охир Павлус имондоронро даъват мекунад, ки мувофиқи имони худ зиндагӣ кунанд ва бигзор мұхаббати Худо, ки дили онҳоро пур кардааст, дар муносибатҳои байни зану шавҳар, падару модару фарзанд ва ҳӯчайну ғулом намоён шавад.

Саломи Павлус ба имондорони шаҳри Қулассо

1 ¹⁻² Салом ба ҳалқи Худо ва бародарону ҳоҳарони вафодор дар Масех, ки дар шаҳри Қулассо ҳастед! Ман, Павлус, ки бо хости Худо фиристодай Исои Масех интихоб шудаам ва бародари мо, Тимотиос ба шумо файзу меҳрубонӣ ва сулҳу осоиштагии Падари мо Худоро ҳоҳонем.

Шукргузорӣ ва дуои Павлус барои имондорони Қулассо

³⁻⁴ Мо ҳабардор шудем, ки ба хотири умедвориатон шумо Исои Масехро такягоҳи худ кардаед ва ба тамоми ҳалқи Худо

муҳаббат доред. Бинобар ин барои шумо дуо карда, Худо ва Падари Худовандамон Исои Масехро ҳамеша шукр мегӯем.

⁵ Умединории шумо ба он чизҳоест, ки дар даргохи Худо шуморо интизор аст. Ва шумо дар борааш бо шунидани пайғоми ростӣ фаҳмидаед, ки бо хушхабар ⁶ба шумо расидааст. Ин хушхабар дар саросари дунё паҳн шуда, самара медиҳад ва дар байни шумо низ аз рӯзе, ки онро шунидаеду файзу меҳрубонии Худоро ба ростӣ фаҳмидаед, паҳн шуда, самара дода истодааст.

⁷ Ҳамаи инро шумо аз ҳамкори азизамон Эпафрос, ки ба хотири шумо вафодорона ба Масех хизмат меқунад, таълим гирифтаед. ⁸ Ӯ ба мо низ дар бораи муҳаббати шумо, ки Рӯхулқудс, яъне Рӯҳи Худо бахшидааст, хабар додааст.

⁹ Бинобар ин аз рӯзе, ки дар бораи шумо шунидем, доимо бароятон дуо карда, аз Худо металабем, ки ба шумо бо Рӯҳаш тамоми хираду дониш бахшида, ба ҳамин восита хосташро бароятон пурра маълум гардонад. ¹⁰ Он гоҳ тарзи зиндагонии шумо лоиқи Худованд шуда метавонаду шумо дар ҳар кори нек самара дода ва ҳар чӣ бештар Худоро шинохта, аз ҳар ҷиҳат Ӯро хурсанд мегардонед. ¹¹ Бигзор Худо аз қудрати бузургаш шуморо он қадар қувват бахшад, ки босабру тоқат ба ҳама чиз тоб овареду хурсандиро аз даст надиҳед. ¹² Ҳамчунон, Худо Падарро шукргузорӣ кунед, ки шуморо муносиб ба ҳамон меросе гардондааст, ки дар подшохии нур барои ҳалқи Худ дорад. ¹³ Зоро Ӯ моро аз қувваҳои торикий ҳалос карда, ба Подшохии Писари азизаш гузаронидааст. ¹⁴ Ва ба воситай Писараш мо ба озодӣ ҳарида шудаему гуноҳҳоямон бахшида шудаанд.

Писар болотар аз ҳама аст

¹⁵ Писар симиҳи Худои нонамоён асту пеш аз оғарида шудани ҳама чиз вучуд дорад ва болотар аз тамоми оғариниш аст. ¹⁶ Зоро ба воситай Ӯ ҳама чизи дар замину осмон буда, олами намоёну нонамоён бо соҳибони таҳту тоҷ, роҳбарону ҳокимон ва соҳибқудратонаш, ҳама ба воситай Писар ва барои Ӯ оғарида шудаанд. ¹⁷ Ӯ пеш аз пайдоиши ҳама чиз аллакай,

ҳаст ва ба воситааш тамоми оғариниш бо ҳам пайваст нигоҳ дошта мешавад.¹⁸ Ӯ сари чамоати имондорон аст ва ин чамоат бадани Ӯст. Писар ибтидо аст ва аввалин шуда аз марг зинда гаштааст, то ки дар ҳама чиз аввал бошад.¹⁹ Зеро Худо хоста буд, ки ҳузураш пурра дар Писар сокин бошаду²⁰ ба воситай Ӯ ҳама чизро ба Худ баргардонад. Ӯ ба хотири хуни Писараш, ки дар салиб рехта шуд, бо ҳама кас, чи дар замину чи дар осмон, сулҳ баст.

²¹ Шумо низ як вакте барои Худо бегона будед ва бо фикру кирдori бадатон ба Худо зид мебаромадед.²² Аммо ба воситai он ки Масех инсон шуда, чон супорид, ҳоло Худо шуморо бо Худ оштӣ кунонд, то ки дар ҳузураш ҳамчун ҳалқи комилан беайбу нуқсони Худ гузорад.²³ Аммо ин бо шартест, ки дар имонатон пойдору мустаҳкам истед ва умеди худро, ки бо шунидани ҳушхабар пайдо кардаед, аз даст надиҳед. Ин ҳушхабар дар саросари ҷаҳон ба ҳама эълон шудааст ва ман, Павлус низ барои паҳн кардани он вазифадор гаштаам.

Хизмати Павлус ба хотири чамоати имондорон

²⁴ Ҳоло ҳурсандам, ки ҷисман ба хотири шумо ранҷу азоб мекашам ва барои ба охир расондани азобхое, ки Масех баҳри баданаш, яъне чамоати имондорон ҳанӯз дорад, саҳм меѓузорам.²⁵ Худо маро барои чамоати имондорон ҳамчун хизматгузор уҳдадор кардааст, ки пайғоми Ӯро ба шумо пурра маълум гардонам.²⁶ Ин пайғоми Худо ҳамон сиррест, ки Ӯ аз асрҳои пеш аз ҳамаи одамон пинҳон нигоҳ дошта, акнун ба ҳалқаш ошкор кардааст.²⁷ Ӯ нишон додан хост, ки ин сир барои шумо, ғайрияҳудиён сарвати то чӣ андоза боҳашамате дорад, чунки сир ҳамин аст, ки Масех дар шумост. Бинобар ин шумо бо дили пур ба дидани шукӯҳу ҷалоли Худо умедвор шуда метавонед.

²⁸ Инак, мо бо тамоми хикматамон ҳар шахсро насиҳат карда ва таълим дода, дар бораи Масех эълон мекунем, то ҳар касеро, ки бо Масех як аст, пеши Худо ҳамчун имондори

баркамол пешкаш намоем.²⁹ Бо ҳамин мақсад ман остинарамро барзада, бо тамоми қуввати Худо, ки дар ман амал мекунад, заҳмат мекашам.

2 ¹ Кош медонистед, ки ман барои шумо ва онхое, ки дар шахри Лоудикия ҳастанд, инчунин, барои ҳамаи имондорони дигаре, ки маро шахсан надидаанд, чӣ заҳмати зиёде мекашам. ² Ман меҳоҳам, ки ҳамаи шумо рӯҳбаланду бо риштai муҳаббат бо якдигар пайваст бошед, то аз донишу фаҳмиши чукуре, ки дар бораи сирри Худо, яъне пайғом дар бораи Масех доред, комилан дилпур гардед. ³ Дар Масех тамоми ганҷинаҳои хикмат ва дониш ниҳон шудаанд.

⁴ Ман ин суханонро барои он мегӯям, ки ҳеч касе шуморо бо дурӯғҳои боварибахш аз роҳ назанад. ⁵ Зоро ҷисман аз шумо дур бошам ҳам, дилам бо шумост. Ман аз дидани тартибу интизоме, ки дар байни шумо ҳаст ва имони мустаҳкаме, ки ба Масех доред, хурсанд мешавам.

Ҳаёти озод аз расму русум ва қоидаҳои инсонӣ

⁶ Инак, шумо, ки Исои Масехро ҳамчун Ҳудованд қабул кардаед, зиндагиатонро якҷоя бо Ӯ давом дихед. ⁷ Яъне дар Масех решা давонеду Ӯро таҳкурсии зиндагиатон қунед. Чунон ки таълим гирифтаед, бо дилҳои пур аз шукргузорӣ имонатонро ба Масех устувор кардан гиред.

⁸ Нагузоред, ки касе шуморо ба доми фалсафаҳои пучу ҳолӣ ва гумроҷкунанда гирифтор қунад, чунки ин фалсафа на аз тарафи Масех аст, балки аз расму русуми одамизоду аз қувваҳои бади нонамоён дар ин ҷаҳон бармеояд. ⁹ Зоро дар Масех тамоми ҳастии Худо ба шакли ҷисмӣ пурра сокин мебошад. ¹⁰ Инак, шумо низ ба воситаи як шудан бо Масех, ки Ӯ болотар аз ҳар ҳокиму ҳар соҳибқудрат аст, аз Ӯ пур шудаед. ¹¹ Инчунин, шумо бо Масех як шуда, дар ботин ҳатна шудаед, яъне одамизод ҷисматонро ҳатна накардааст, балки Масех табиати гуноҳкоратонро бурида партофта шуморо ҳатна

кардааст.¹² Зеро ҳангоме ки шумо аз маросими таъмид мегуаштед, ба об даромада, гуфтан мумкин, ки якчоя бо Масех дафн шудед ва бо Ӯ низ зинда гаштед, чунки ба қурдати Худо, ки Масехро аз марг зинда кардааст, боварӣ доштед.¹³ Инак шуморо, ки аз сабаби гуноҳҳоятон ва бурида нашудани табиити гуноҳкоратон, мурда хисобида мешудед, Худо бо Масех зинда кард. Охир Ӯ ҳамаи гуноҳҳои моро баҳшидааст ва¹⁴ рӯйхати гуноҳҳоямонро, ки шариат бар зидди мо ҳамчун қарз дъаво мекард, ҳат зада ва ба салиб меҳкӯб карда, нобуд сохтааст.¹⁵ Худо ба воситай қурбонии Масех дар салиб бар хокимону сохибқурратони шайтонӣ ғолиб баромада, онҳоро беярок карда, шармандаи дунё соҳт.

¹⁶ Пас нагузоред, ки касе шуморо барои ҳӯрдану нӯшидан ё барои ҷашн нағирифтани иди мазҳабӣ, моҳи нав ё риоя накардани рӯзи шанбе айбдор кунад.¹⁷ Ҳамаи ин қонуну қоидаҳо фақат сояи чизҳои оянда ҳастанд, аммо асли ҳама чиз Худи Масех аст.¹⁸ Пас нагузоред, ки касе шуморо бо парҳезгорию парастиши фариштаҳо ҳавасманд гардонда, аз мукофоти Худо маҳрум созад. Чунин одамон «ба мо сирру асрори ниҳонӣ аён шудааст» гуфта ҳудро қалон мегиранд ва аз рӯйи фикрронии гуноҳолудашон бе ягон асос меболанду¹⁹ пайвандро аз Масех, ки сари бадан аст, буридаанд. Ҳол он ки Ӯ тамоми баданро ба воситай рагу пай якчоя пайваст нигоҳ медорад ва он мувофиқи хости Худо инкишоф меёбад.

²⁰ Агар шумо якчоя бо Масех мурда, аз таъсири қувваҳои бади нонамоён дар ин ҷаҳон озод шуда бошед, пас чаро боз ба монанди одамони ин ҷаҳон зиндагӣ карда, ба қонуну қоидаҳои²¹ «нагир», «нахӯр» ва «даст нарасон» итоат мекунед?²² Ҳамаи ин қоидаҳо танҳо фармону таълимоти одамизод дар бораи чизҳое ҳастанд, ки баъд аз истеъмол аз байн мераванд.²³ Ин қоидаҳое, ки ба диндории маҳсус, парҳезгорӣ ва танбех додани бадан водор месозанд, рӯяқӣ қоидаҳои хирадмандона менамоянд, аммо дар асл барои доштани нафс аз ҳавасҳои гунаҳкор ёрӣ намедиҳанд.

Насиҳат дар бораи тарзи зиндагии нав

З ¹Акнун, ки Худо шуморо ҳамроҳи Масех зинда кард, ба ҳамон чизҳое дил бандед, ки дар осмон аст, он ҷое, ки Масех аз дasti рости Худо нишастааст. ²Ҳуштанро на бо чизҳои заминӣ, балки бо чизҳои осмонӣ банд кунед, ³чунки шумо барои ин дунё мурда ҳисоб шудед ва ҳаётатон бо Масех дар ҳузури Худо пинҳон шудааст. ⁴Вақте Масех, ки ҳаёти шумост, ба ҳама аён мегардад, он гоҳ шумо низ ҳамроҳи Масех дар шуқӯҳу ҷалолаш аён мешавед.

⁵Аз ин рӯ, ҳар гуна ҳоҳиши заминии худро нобуд созед, яъне гуноҳҳои ҷинсӣ, бешармиву беҳаёй, ҳавасҳои бад ва ҷашмгуруsnагиро, ки ин бутпарастист, аз худ дур кунед. ⁶Ҳамаи ин боиси ғазаби Худо мешаванд, ки бар сари шахсони саркаш меояд. ⁷Шумо низ як вақте дар байни онҳо зиндагӣ карда, чунин рафтор мекардед.

⁸Аммо акнун шумо бояд аз ҳар қаҳру ғазаб ва бадӣ даст қашида, забонатонро аз дашному ҳақорат пок созед! ⁹Инчунин, ба яқдигар дурӯғ нагӯед, охир шумо, ки табиатан гуноҳкор будед, ин табиати кӯхнаи худро бо амалҳои гуноҳолудаш мисли либос қашидаеду ¹⁰табиати навро дар бар кардаед. Ин табиати нави шумо ба симои Офарандааш барқарор шудан мегирад, то ки шумо ҳақиқатан Ҳудоро шиносад. ¹¹Пас дар ин зиндагии нав дигар аҳамият надорад, ки кӣ яхудиву кӣ ғайрияҳудӣ, кӣ ҳатнашудаву кӣ ҳатнанашуда, кӣ аз ҳалқи варварию кӣ аз сакоӣ, кӣ ғулому кӣ озод аст, балки Масех бештар аз ҳама ҷизу ҳама кас аҳамият дорад.

¹²Бинобар ин шумо, ки ҳалқи поку интихобшуда ва дӯстдоштаи Худо ҳастед, раҳму шафқат, меҳрубонӣ, хоксорию нармдилӣ ва сабру тоқатро дар бар карда, ¹³бо сабр яқдигарро бардошт кунед. Агар қасе аз шумо нисбати дигаре шикоят дошта бошед, яқдигарро бахshed. Чунон ки Ҳудованд шуморо бахшидааст, шумо низ дигаронро бахshed. ¹⁴Аз ҳама муҳимаш яқдигарро дӯст доред, чунки муҳаббат ҳамаро комилан муттаҳид нигоҳ

медорад. ¹⁵ Шумо даъват шудаед, ки ҳамчун як бадани Масех бо яқдигар сулҳ дошта бошед. Пас бигзор ҳамин сулҳу осоиши Масех дар дили шумо ҳукмронӣ намояду шумо шукргузор бошед.

¹⁶ Ичозат дихед, ки суханони Масех ҳаёти шуморо пурра фаро гирад. Бо ақлу хиради олӣ яқдигарро насиҳат кунед ва таълим дихед, бо дилҳои миннатдор ба Худо сурудҳои Забур, ҳамду сано ва таронаҳои парастиш хонед. ¹⁷ Дар ҳар сухану рафтор ҳамчун пайравони Худованд Исо амал кунед ва ба воситай Исо ба Падарамон Худо шукргузорӣ намоед.

Насиҳат ба ҳонаводаҳо

¹⁸ Занон, ҳамон тавре ки ба пайравони Худованд муносиб аст, ба шавҳарони худ итоат кунед.

¹⁹ Мардҳо, занони худро дӯст доред ва ба онҳо саҳтирий на-кунед.

²⁰ Бачаҳо, ҳама вақт падару модари худро гӯш кунед, ки чунин рафтор писандидаи Худованд аст.

²¹ Падарон, фарзандони худро беҳуда сарзаниш накунед, ки боз дилшикаста нашаванд.

²² Ғуломон, ба ҳӯҷаинони худ ҳаматарафа итоат кунед. Аммо на ҳамчун хушомадгӯй, ки дар пеши соҳибаш нағз кор карда, дар набудани ў бо дили ноҳоҳам кор мекунад, балки ҳамчун тарсгорони Худованд самимона итоат намоед. ²³ Ҳар кореро аз дилу чон, гӯё на ба инсон, балки ба Худованд бошад, ичро намоед. ²⁴ Фаромӯш накунед, ки хизмати шумо ба Худованд Масех аст, бинобар ин ў ба шумо насиби некро ҳамчун муко-фот медиҳад. ²⁵ Шахси нобакор бошад, ҷазои рафтори бадашро мегирад, чунки Худованд ба ҳамаи одамон бо як ҷашм нигоҳ мекунад.

4 ¹Хӯҷаинон, шумо низ бо ғуломони худ ноҳақ ва беинсофо-на рафтор накунед, чун медонед, ки шумо ҳам дар осмон Ҳӯҷаин доред.

Насихати Павлус барои дуо кардан

² Инак, дуюхониро харгиз бас накунед ва ҳамеша ақлу ҳушатонро ҷамъ намуда ва бо шукргузорӣ дуо кунед. ³ Дар ҳаққи мо низ аз он ҷумла дуо кунед. Бигзор Ҳудо барои мо роҳ қушояд, то пайғоми Ӯро дар бораи сирри Масех, ки ман ба хотири он дар зиндон ҳастам, эълон намоем. ⁴ Ва дуо кунед, ки мувоғики вазифаам ин сирро қушоду равшан фаҳмонда тавонам. ⁵ Ҳар фурсатро ғанимат донеду бо онҳое, ки ба Ҳудованд Исо имон надоранд, оқилона рафтор намоед. ⁶ Ҳангоми сухбат бо онҳо ҳамеша бо меҳру шафқат ва ақлу заковат сухан ронед, ки ба ҳар кас чӣ ҷавоб доданро донед.

Хайрухӯш

⁷ Аз ҳолу аҳволам ба шумо Тихикос, бародари азизу хизматгузори бовафо, ки ҳамроҳи ман ба Ҳудованд хизмат мекунад, ҳабар медиҳад. ⁸ Ман бо ҳамин мақсад вайро пеши шумо фиристодам, ки аз ҳолати мо ҳабар дода, шуморо хотирҷамъ созад. ⁹ Ҳамроҳаш Онисимусро мефиристам, ки ӯ низ бародари азизу бовафост ва одами худи шумо мебошад. Онҳо шуморо аз тамоми кору бори ин ҷо ҳабардор мекунанд.

¹⁰ Аристархус, ки бо ман зиндорӣ аст ва Марқуси амакбачаи Барнаббо ба шумо салом мерасонанд. Шумо дар бораи Марқус дастур гирифта будед, ки агар ба наздатон биёяд, нағз пешвоз гиред. ¹¹ Юшаъ низ, ки ӯро боз Юстус меноманд, ба шумо салом мерасонад. Аз байнин ҳамкоронам факат ҳамин нафарон аз ҷумлаи яхудиён ҳастанд, ки барои Подшоҳии Ҳудо хизмат мекунанду бароям роҳати ҷон шудаанд. ¹² Боз Эпафрос, ки вай низ хизматгузори Исои Масех ва одами худи шумо аст, ба шумо салом мерасонад. Ӯ доимо ба хотири шумо дар дуо заҳмат мекашад, ки устувор бошед, яъне дар имон ба камол раседу аниқ донед, ки хости пурраи Ҳудо чист. ¹³ Ман шоҳид ҳастам, ки ӯ баҳри шумо ва имондорони шаҳрҳои Лоудикия ва Ҳиропулис ранҷу машаққати зиёд мекашад.

¹⁴Духтури азизамон Луқо ва инчуунин, Димос низ ба шумо салом мегүянд. ¹⁵Ба имондорони Лоудикия ва ба чамоати имондороне, ки дар хонаи Нимфос чамъ мешаванд, инчуунин, ба худи Нимфос саломи моро расонед. ¹⁶Баъд аз он ки ин номаро дар байни худ хонда мебароед, онро ба чамоати имондорони Лоудикия низ фиристед, ки онҳо ҳам хонда бароянд. Шумо дар навбати худ номаеро, ки ба Лоудикия навишта шудааст, хонда бароед. ¹⁷Ба Архипус расонед, ки вазифаи Худованд ба ухдааш гузоштаро ҳатман ичро кунад.

¹⁸Аз ҳусни хатам мебинед, ки ин саломро худи ман, Павлус менависам. Дар зиндан будани маро фаромӯш накунед! Бигзор файзу меҳрубонии Худованд бо шумо бошад!

НОМАИ ЯКУМ БА ТАСОЛУНИКИЁН

Пешгуфтор

Ин мактубро Павлуси фиристода – шогирди Исои Масех ба чамоати имондорони шахри Тасолуний дар шимоли Юнон навиштааст. Пас аз бист соли вафот ва зиндашавии Исои Масех Павлус ба тасолуникиён хушхабарро расонд. Вале дертар мачбур шуд, ки шахри Тасолуникро тарк кунад, чунки баъзе касон хушхабарро рад карда, ба ўзиддият карданд. Шумо метавонед дар бораи ин ҳодисаҳо дар китоби Корномай Фиристодагон 17:1-10 хонед. Навимонони Тасолуний низ аз ҷониби онҳо пайгирӣ мешуданд ва ранҷу шиканча медианд. Аз ҳамин сабаб Павлус ба навимонон таълимоти заруриро дода натавонист. Павлус барои имони онҳо хавотир шуда, шогирдаш Тимотиосро ба он ҷо мефиристад. Дар ин мактуб Павлус имондоронро дилбардорӣ мекунад, ки ба азобу уқубат нигоҳ накарда, дар роҳи имон устувор бошанд ва зиндагиашонро бо Исои Масех давом диханд. Инчунин, Павлус дар бораи онҳое, ки вафот карданд, менависад, ки онҳо ҳангоми бозгашти Исои Масех, яъне дар рӯзи қиёмат зинда мешаванд.

1 Салом ба чамоати имондорони шахри Тасолуний, ки аз они Худо Падар ва Худованд Исои Масех аст! Мо Павлус, Сило ва Тимотиос ба шумо файзу меҳрубонӣ ва сулҳу осоиштагӣ хоҳонем!

Тасолуникиён аз рӯйи имон зиндагӣ мекунанд

² Мо хамеша шумо – тасолуникиёнро дар дуохоямон ба хотир оварда, барои ҳамаатон Худоро шукр мегӯем. ³ Инчунин, дар назди Худо Падари мо имон ва муҳаббату умеди шуморо ба ёд меорем. Яъне корҳои шуморо, ки бо имон иҷро кардед, меҳнатеро, ки бо муҳаббат мекунед, умедеро, ки ба Худованд Исои Масеҳ доред ва онро нигоҳ медоред.

⁴ Бародарону хоҳарон, Худо шуморо дӯст медорад. Мо медонем, ки ӯ шуморо интихоб кардааст. ⁵ Чунки мо хушхабарро ба шумо на танҳо дар сухан, балки бо қудрат, бо ёрии Рӯхулқудс, яъне Рӯҳи Худо ва бо боварии комил расондем. Худатон медонед, ки ҳангоми бо шумо буданамон барои беҳбудии шумо чӣ гуна рафтор мекардем. ⁶ Шумо аз мову Худованд ибрат гирифта, бо вуҷуди азобҳои бисёр қаломро бо хушнудии Рӯхулқудс қабул кардед. ⁷ Аз ҳамин сабаб, шумо барои ҳамаи имондорони вилоятҳои Мақдуния ва Оҳоия намунаи ибрат шудед.

⁸ Акнун қаломи Худованд аз тарафи шумо на танҳо дар Мақдуния ва Оҳоия, балки дар ҳама ҷое, ки дар бораи имони шумо шунидаанд, паҳн гардид. Барои ҳамин лозим нест, ки дар бораи имони шумо ба касе гӯем. ⁹ Чунки дигарон аллакай нақл мекунанд, ки чӣ тавр шумо моро қабул кардаед ва аз бутҳо рӯй гардонида, ба Худои зиндаву ҳақиқӣ рӯй овардаед, то ки ба ӯ хизмат кунед. ¹⁰ Инчунин интизори аз осмон омадани Писараш ҳастед, ки ӯро Падар аз мурдагон зинда кардааст – Исоро, ки моро аз ғазаби омадаистодаи Худо раҳой мебахшад.

Хизмати Павлус ва Сило дар Тасолуникий самар меоварад

2 ¹ Бародарону хоҳарон, худи шумо медонед, вақте ки мо ба назди шумо омадем, хизматамон бефоида набуд. ² Чуноне ки медонед, дар шаҳри Филиппӣ моро бисёр азоб доданд, паст заданд, вале Худо ба мо ҷуръат дод, ки бо вуҷуди зиддиятҳои саҳт хушхабари ӯро ба шумо кушоду равшан эълон намоем. ³ Охир, дар даъвати мо гумроҳ кардан, нияти бад ва ё фиребе

нест. ⁴Баръакс, Худо баъди санчишҳо ба мо супориш додааст, ки хушхабарро эълон кунем. Барои ҳамин дар вақти сухан гуфтан кӯшиш мекунем, ки на ба одамон, балки ба Худое, ки дилҳои моро месанҷад, писанд оем. ⁵Шумо медонед ва Худо низ шоҳид аст, ки мо ҳаргиз хушомадгӯйӣ накардаем ва ба манфиати худ кор набурдаем. ⁶Зеро мо на аз шумо ва на аз каси дигар таъриф чустаем. ⁷Мо чун фиристодагони Масех ҳақ доштем, ки аз шумо ҳурмату эҳтиром талаб кунем, аммо, мисли он ки модар навозишкорона ба қӯдаконаш ғамхорӣ мекунад, ба шумо меҳрубон будем. ⁸Мо шуморо чунон дӯст доштем, ки тайёр будем на танҳо хушхабари Худоро ба шумо расонем, балки чони худро бароятон фидо кунем, чунки шумо бароямон хеле азиз ва гиромӣ ҳастед.

⁹Бародарону ҳоҳарони азиз, шумо дар ёд доред, чӣ тарз мо заҳмат мекашидем: хушхабари Худоро ба шумо расонда, боз шабу рӯз кор ҳам мекардем, то ки ба дӯши ягон каси шумо бор нашавем. ¹⁰Ҳам шумо ва ҳам Худо шоҳид ҳастед, ки рафтори мо нисбати шумо, имондорон, то чӣ андоза пок, дуруст ва беайб буд. ¹¹Худатон медонед, ки мо бо ҳар яки шумо мисли падар бо фарзандонаш муомила мекардем, ¹²шуморо қувват баҳшидаву рӯхбаланд карда, насиҳат мекардем. Мехостем, ки тарзи зиндагии шумо лоиқи Худо бошад, ки шуморо ба шукуҳу бузургӣ ва Подшоҳиаш даъват кардааст.

¹³Мо ҳамеша Худоро шукр мегӯем, ки шумо ҳангоми аз мо шунидани каломи Худо, онро на ҳамчун сухани одамизод, балки чун каломи Худо қабул кардед, ки он дар ҳақиқат ҳам чунин аст. Ин калом дар ҳаёти шумо, имондорон амал мекунад. ¹⁴Охир шумо, бародарону ҳоҳарон, дар азоб кашиданатон ба ҷамоатҳои Худо дар сарзамини Яҳудия, ки ба Исои Масех бовар мекунанд, монанд шудед. Шумо аз ҳалқи худ ҳамон азобҳоеро кашидед, ки онҳо аз яҳудиён дида буданд. ¹⁵Яҳудиён Худованд Исо ва пайғамбаронро куштанд, инчуни, моро пеш карданд. Рафтори онҳо ба Худо маъқул нест, онҳо ба одамон зиддият карда ¹⁶намегузоранд, ки мо хушхабарро ба ҳалқҳои

ғайрияхудӣ расонем, то ки начот ёбанд. Бо ин корашон ҳамеша косаи гуноҳҳояшонро лабрез намуда, ба ғазаби Худо гирифтор мешаванд.

Павлус орзу мекунад, ки бори дигар имондорони тасолуникиро бубинад

¹⁷ Эй бародарону хоҳарон, азбаски мо ғайриихтиёй ба муддати қӯтоҳе на дар дил, балки ҷисман аз шумо чудо шудем, ҳоҳиши зиёд доштем, ки шуморо боз рӯ ба рӯ бубинем. ¹⁸ Бале, хеле меҳостем ба назди шумо равем. Ман, Павлус, бошам ҷанд бор қӯшиш кардам, аммо шайтон пеши роҳамонро гирифт. ¹⁹ Вақте ки Худованд Исо бармегардад, дар назди Ӯ шумо боиси умеду шодмонӣ ва сарбаландии мо мешавед! ²⁰ Охир шумо сабаби фахру хушнудии мо ҳастед!

3 ¹ Азбаски дигар тоқати ҷудоӣ надоштем, ғикр кардем, ² ки дар шаҳри Атино худ танҳо бимонем, ³ вале ба назди шумо ба шаҳри Тасолуниқӣ Тимотијосро ғиристем. Ҳамон Тимотијосро, ки бародари мо буда, дар эълон кардани ҳушхабари Масеҳ ҳизматгари Худо мебошад. Ҳостем, ки ӽ шуморо дар имонатон устувор ва боқувват гардонад, ³ то қасе аз шумо ҳангоми азобҳо ба дудилагӣ роҳ надиҳад. Шумо пештар ҳам медонистед, ки мо бояд азоб қашем. ⁴ Охир, ҳангоми дар назди шумо буданамон ҳам огоҳ карда будем, ки моро азоб дода, дунболагирӣ ҳоҳанд кард. Чуноне ки мебинед, ҳамин тавр ҳам шуд. ⁵ Аз ин сабаб, вақте ки тоқатам тоқ шуд, ба назди шумо Тимотијосро ғиристодам, то дар бораи имонатон бифаҳмад, мабодо шайтони васвасакор шуморо аз роҳ занад ва тамоми меҳнатамон барбод равад.

⁶ Вале алҳол Тимотијос аз наздатон баргашта, дар бораи муҳаббату имони шумо ҳабарҳои хуш овард. ӽ ба мо нақл кард, ки шумо ҳамеша бо некӣ моро ёд мекунед ва меҳоҳед, ки моро боз бубинед, чуноне ки мо ҳам ҳоҳони дидори шумоем. ⁷ Бародарону хоҳарон, дар ин ҳама ранҷу азобу душвориҳоямон

имони шумо моро рұхбаланд кард.⁸ Агар имони шумо ба Худовандаң устувор бошад, мо ҳам зиндадил мегардем.⁹ Бародарону хоҳарони тасолуникій, дар ҳузури Худо шумо ба мо хурсандии бузурге бахшидед, ки барои он Худоро беохир шукр мегүем.¹⁰ Мо шабу рұз аз таҳти дил дуо мегүем, ки боз бо шумо вохұрем, то норасои имонатонро пурра гардонем.¹¹ Бигзор Худо – Падар ва Худовандамон Исо моро сўйи шумо равона кунад!¹² Бигзор Худованд бо он муҳаббати бузурге, ки нисбат ба шумо дорем, шуморо ҳам нисбат ба яқдигар ва ҳамагон пурва лабрез намояд.¹³ Ҳамин тавр, Ӯ дили шуморо бокувват гардонад, то ҳамон рӯзе, ки Худованд Исо бо пайравонаш меояд, дар пеши Худо Падарамон беайб ва пок бошед.

Дар бораи зиндагие, ки ба Худо писанд аст

4 ¹Инак, бародарону хоҳарон, бо номи Худованд Исо хоҳиш ва илтиҷо мекунем, чи тавре ки мо таълим додем, зиндагиро давом дихед, то ки ба Худо писанд оед. Шумо аллакай ҳамин тарз рафтор мекунед, вале күшиш намоед, ки аз ин ҳам беҳтар зиндагӣ кунед.² Зеро шумо медонед, ки бо құдрати Худованд Исо чӣ гуна таълимотро ба шумо додаем.³ Худо меҳоҳад, ки шумо худро пурра ба Ӯ бахшида, аз гунохи чинсӣ худро нигоҳ доред.⁴ Ҳости Худо ин аст, ки ҳар яки шумо чисму хоҳишҳои худро идора карда, беайб ва бономус бошед.⁵ Боз Худо меҳоҳад мисли беймонане, ки Ӯро намешиносанд, пойбанди ҳавасҳои чинсӣ набошед.⁶ Инчунин, мувоғики ҳости Худо шумо на бояд аз боварии бародаратон сўиистифода карда, бо зани вай ҳамхоба шавед. Мо пештар ҳам инро ба шумо қатъиян гуфта ва огоҳ карда будем, ки барои ҳамаи ин гуноҳҳо Худованд аз одам қасос мегирад.⁷ Чунки Ӯ моро на ба нопокӣ, балки ба ҳаёти пок даъват кардааст.⁸ Инак, касе ки аз фармудаҳои Худо саркашӣ мекунад, на одамро, балки Худоеро, ки ба шумо Рұхулқудсро медиҳад, рад мекунад.

⁹ Дар бораи бародардұстӣ ҳочат ба сухан нест, чунки худи шумо аз Худо таълим гирифтаед, ки яқдигарро дұст доред.

¹⁰ Бале, шумо ҳамаи имондоронеро, ки дар саросари вилояти Макдуния ҳастанд, дўст медоред. Ба ҳар ҳол, ҳоҳиш мекунем, ки яқдигарро боз зиёдтар дўст доред. ¹¹ Чи тавре ки фармуда будем, оромона зиндагӣ кунед, ҳар кас бо кори худ машғул шуда, бо дастонаш меҳнат кунад. ¹² Чунон зиндагӣ кунед, ки ҳаёти шумо сазовори хурмати беимонон бошад, то ки шумо аз дигарон вобаста набошед.

Ҳангоми бозгашти Масех чӣ рӯй медиҳад

¹³ Эй бародарону ҳоҳарон, намехоҳем, ки шумо дар бораи гузаштагон бехабар монда, ба монанди беимононе, ки умед надоранд, ғамгин бошед. ¹⁴ Мо бовар мекунем, ки Исои Масех мурда зинда шуд ва инчунин, бовар мекунем, ки Худо касонеро, ки ба Исои Масех имон доштанду аз олам гузаштаанд, ба назди Ӯ ба осмон мебарад. ¹⁵ Мувофиқи суханони Худованд ба шумо мегӯем: мо, ки то бозгашти Худованд зинда мемонем, аз имондорони гузашта, ҳаргиз пеш намеравем. ¹⁶ Зоро Худи Худованд аз осмон бо фармони қатъӣ, бо овози сардори фариштагону карнайи Худо фуруд меояд ва аввал онҳое, ки ба Масех имон доштанд, пас аз мурдан зинда мешаванд. ¹⁷ Сипас, мо, зиндаҳои бокимонда ҳамроҳи онҳо дар абрे ба ҳаво, ба пешвози Худованд боло мешавем ва то абад бо Ӯ мемонем. ¹⁸ Барои ҳамин бо ин суханон яқдигарро рӯхбаланд кунед.

Барои бозгашти Исои Масех омода бошед

5 ¹ Бародарону ҳоҳарон, ҳочат нест, ки мо ба шумо дар бораи вақту соати он рӯз нависем. ² Зоро шумо хуб мединед, ки рӯзи Худованд мисли дузде, ки шабона меояд, ногаҳон фаро мерасад. ³ Ҳангоме ки одамон «дар ҳама ҷо сулҳу осоиштагӣ» мегӯянд, ба мисли он ки пеш аз таваллуд зани хомиладорро дард мегирад, ногаҳон ҳалокат меояд. Ҳамин тавр, ба онҳо низ роҳи гурез нест. ⁴ Аммо шумо, бародарону ҳоҳарон, дар торикий нестед, то ки он рӯз ногаҳон чун дузд шуморо дар ғафлат ёбад. ⁵ Зоро ҳамаи шумо писа-

рони нур ва рӯзи равшан ҳастед. Мо аз они шаб ва торикӣ нестем. ⁶Инак, мисли дигарон дар хоби ғафлат намонем, балки бедор ва ҳушёр бошем. ⁷Чунки онҳое, ки хобанд, шабона хоб мераванд ва онҳое, ки бадмастанд, шабона шароб менӯшанд. ⁸Лекин мо аз они рӯзи равшан ҳастем, пас биёд имону муҳаббатро ҳамчун ҷавшани рӯйи сандуқи дил дар бар қунем ва умеди начоти ояндаро ҳамчун қулоҳи ҷангӣ ба сар кашида, ҳушёр бииstem. ⁹Зоро Ҳудо моро на барои ғазабаш, балки барои начот ба воситаи Ҳудовандамон Исои Масеҳ пешакӣ муайян кардааст. ¹⁰Исо барои мо ҷонашро фидо кард, то ки мо ҳоҳ зинда бошем, ҳоҳ мурда ҳамроҳи Ӯ зиндагӣ қунем. ¹¹Пас рӯҳбаланд кардан ва устувор гардонидани яқдигарро давом дихед.

Насиҳатҳои амали

¹²Бародарону ҳоҳарон, аз шумо ҳоҳиш мекунем: намоян-дагони Ҳудовандро, ки дар байни шумо меҳнат ва шуморо роҳбарию насиҳат мекунанд, иззат намоед. ¹³Барои корашон онҳоро бо тамоми вучудатон ҳурмату эҳтиром қунед ва дӯстдоред. Бо яқдигар сулху осоиштагӣ дошта бошед.

¹⁴Эй, бародарону ҳоҳарон, аз шумо илтиҷо мекунем, ки танбалонро насиҳат қунед, ба тарсончакон қувват баҳшед, сустимонҳоро дастгирӣ қунед ва нисбат ба ҳама сабру тоқат дошта бошед. ¹⁵Нагузоред, ки касе ба ивази бадӣ бо бадӣ ҷавоб дихад, балки ҳамеша нисбат ба яқдигар ва ҳама ба некӣ кардан кӯшиш қунед. ¹⁶Ҳама вакът шод бошед, ¹⁷ҳамеша дуо гӯед, ¹⁸дар ҳар ҳолат Ҳудоро шукр гӯед, зоро хости Ҳудо барои шумо, ки ба Исои Масеҳ тааллуқ доред, ҳамин аст. ¹⁹Ба кори Рӯҳулкӯдс ҳалал нарасонед, ²⁰пешгӯйҳоро зери пой нанамоед, ²¹лекин ҳамаи инро санҷида, пешгӯйҳои хубро қабул қунед, ²²аз ҳар намуди бадаш дурӣ қунед!

²³Бигзор Ҳуди Ҳудои осоиштагӣ шуморо комилан пок гардонад, то ки ҳангоми бозгашти Ҳудованди мо Исои Масеҳ тамоми вучудатон, яъне рӯҳ, ҷон ва ҷисматон беайб нигоҳ

дошта шавад. ²⁴Худо – Даъваткунандаи шумо вафодор аст ва
Ӯ шуморо беайб нигоҳ медорад.

²⁵ Бародарону хоҳарон, барои мо дуо кунед. ²⁶Ҳамаи баро-
дарону хоҳаронро ба оғӯш гирифта, салом гӯед. ²⁷Дар назди
Худованд шуморо вазифадор мекунам, ки ин номаро ба ҳамаи
бародарону хоҳарон хонед.

²⁸ Бигзор файлзу меҳрубонии Худовандамон Исои Масех бо
шумо бошад!

НОМАИ ДУЮМ БА ТАСОЛУНИКИЁН

Пешгуфтор

Ин дуюмин номаест, ки Павлусу дўстонаш ба чамоати имондорони шахри Тасолуникӣ навиштаанд. Шумо метавонед дар ин бора дар номаи 1-уми Тасолуничиён ва китоби Корномаи Фиристодагон 17:1-10 низ хонед.

Вақте ки Павлус номаи дуюмашро менавишт, баъзе одамон дар чамоат таълимоти нодурустро пахн карда буданд, ки гӯё Исои Масеҳ аллакай ба замин баргаштааст. Дар натиҷа баъзе имондорон таълимоти онҳоро қабул карда буданд.

Павлус ба воситаи ин мактуб имондоронро бовар кунонидан меҳоҳад, ки Исои Масеҳ ҳанӯз барнагаштааст ва мефаҳмонад, ки ҳангоми бозгашти ӯ қадом ҳодисаҳо бояд рӯй диханд. Павлус имондоронро рӯҳбаланд мекунад, ки ҳатто дар вакти азобу шиканчаҳо низ Исоро пайравӣ намоянд. Инчунин, аз рӯйи фармони Павлус имондорон бояд танбалий накарда, кор қунанд. Дастурамале, ки Павлус ба чамоати имондорони шахри Тасолуникӣ навиштааст, имрӯз ҳам барои мо фоиданок аст.

1 ¹Салом ба чамоати имондорони шахри Тасолуникӣ, ки аз они Худо Падари мо ва Худованд Исои Масеҳ аст! ²Мо Павлус, Сило ва Тимотиос ба шумо файзу меҳрубонӣ ва сулҳу осоиштагии Худо Падари мо ва Худованд Исои Масеҳ хоҳонем!

Дар интизори баргаштани Исои Масех

³ Бародарону хоҳарон, мо бояд ҳамеша барои шумо Ҳудоро шукр гӯем. Ин шукргузорӣ дуруст аст, зеро имонатон беҳад зиёд шуда, мухаббати ҳар яки шумо нисбат ба ҳамдигар то-рафт меафзояд. ⁴ Шумо дар ҳамаи дунболагирию душвориҳо имон ва сабру тоқати ҳудро зоҳир мекунед. Барои ҳамин мо дар байни дигар ҷамоатҳои имондорони Ҳудо бо шумо фарҳ мекунем. ⁵ Ҳудо ба воситаи ин озмоишҳо боинсоф будани Ҳудро нишон медиҳад ва оқибат шумо ба Подшоҳии Ҳудо, ки ба хотири он азоб мекашед, сазовор мешавед. ⁶ Ҳудо боинсоф аст ва Ӯ азобдиҳандагони шуморо азоб медиҳад. ⁷ Вақте ки Ҳудованд Исо аз осмон бо фариштагони тавоно меояд, Ӯ мову шуморо, ки чунин азобҳоро аз сар гузаронидаем, оромӣ мебахшад. ⁸ Ӯ аз онҳое, ки Ҳудоро намешиносанд ва ба хушхабари Ҳудованди мо Исо итоат намекунанд, бо шуълаҳои оташ қасос мегирад. ⁹ Онҳо ба ҳалокати ҷовидона гирифтор гардида, аз ҳузури Ҳудованд, аз бузургию қуввати Ӯ чудо мешаванд. ¹⁰ Вақте ки Ҳудованд Исо дар рӯзи қиёмат меояд, ҳалқи Ҳудо Ӯро шуқӯҳу бузургӣ мебахшад ва ҳама имондорон аз Ӯ ба ҳаяҷон меоянд. Азбаски ба шаҳодати мо дар бораи хушхабар бовар кардед, шумо низ дар байни онҳо мешавед.

¹¹ Аз ин сабаб ҳамеша барои шумо дуо мекунем, ки Ҳудои мо шуморо ба даъваташ сазовор донад. Бигзор Ҳудо тамоми нияти ҳуб ва кори неке, ки аз рӯйи имон карданӣ ҳастед, бо қудрату тавонояш амалий созад. ¹² Ҳулоса, шумо бо файзу меҳрубонии Ҳудои мо ва Ҳудованд Исои Масех номи Ӯро шуқӯҳу бузургӣ мебахшад. Ҳамчунин, Ӯ низ шуморо шуқӯҳу бузургӣ мебахшад.

Ходисаҳои пеш аз омадани Исо

2 ¹ Бародарону хоҳарон, дар бораи баргаштани Ҳудовандамон Исои Масех ва воҳӯрии мо бо Ӯ аз шумо илтимос дорем. ² Аз ягон пешғӯйӣ ва овозаву мактубе, ки гӯё мо паҳн карда бошем, ки рӯзи қиёмат аллакай расидааст, зуд парешонҳотир

ва нороҳат нашавед.³ Эҳтиёт бошед, ки ҳеч кас шуморо бо ягон роҳ фиреб надиҳад. Зеро пеш аз омадани рӯзи қиёмат бояд бар зидди Худо шўриши бузурге барпо шавад ва шахси золим, ки ба марг маҳкум шудааст, ошкор гардад.⁴ Шахси золим ба ҳама чизҳое, ки одамон мисли Худо, бутҳо ё ҳамчун муқаддасот парастиш мекунанд, зид баромада, худро аз ҳама боло мегирад. Дар натиҷа дар маъбади Худо сокин шуда, худро Худо эълон мекунад.

⁵ Оё дар хотир доред, ки ҳангоми дар назди шумо буданам дар бораи ин чизҳо мегуфтам? ⁶ Барои он ки золим пеш аз муҳлаташ аён нашавад, ўро чизе манъ мекунад. Ҳоло шумо аз ин боҳабар ҳастед. ⁷ Аллакай зулми маҳфиёна амал мекунад, лекин касе ки манъ мекунад, то дами аз байн рафтанаш корашро давом медиҳад. ⁸ Сипас ҳамон шахси золим ошкор мешавад ва Худованд Исо бо нафасаш вайро кушта, бо хузури пуршуқӯҳаш нобуд мекунад.

⁹ Омадани золим кори шайтон аст. Золим бо тамоми қувваю муъчизаву аломатҳои бардуруғаш амал мекунад. ¹⁰ Ӯ одамони нобудшудаистодаро ба ҳар гуна макру фиреб гирифтор мекунад. Агар онҳо ростиро дўст доштан меҳостанд, начот меёфтанд. Лекин онҳо онро рад карданд ва аз ин сабаб нобуд мешаванд. ¹¹ Барои ҳамин Худо онҳоро гумроҳ мекунонад, то ки онҳо ба дурӯғ бовар кунанд. ¹² Бинобар ин шахсоне, ки ба ҷойи ба ростӣ бовар кардан гуноҳро дўст медоранд, ҳукм карда мешаванд.

Устувор монед

¹³ Бародарону ҳоҳарони дўстдоштаи Худованд, мо бояд ба Худо бароятон ҳамеша шукрғузор бошем, зеро Ӯ аз ибтидо шуморо интихоб карда буд. Барои ҳамин шумо ба воситай бо Рӯхулқудс, яъне Рӯхи Худо пок шудан ва ба ростӣ бовар кардан начот ёфтаед. ¹⁴ Ӯ шуморо ба воситай хушҳабари мо ба хотири ин начот даъват кардааст, ки шукрӯҳу бузургии Худовандамон Исои Масехро соҳиб шавед.

¹⁵ Барои ҳамин, бародарону хоҳарон, устувор бошед ва таълимотеро, ки мо онро ба шумо ҳам даҳонию ҳам хаттӣ расонидем, маҳкам нигоҳ доред. ¹⁶ Бигзор Худовандамон Исои Масех ва Худо Падар, ки моро дӯст медораду аз рӯйи файзу меҳрубониаш ба мо тасаллои абадию умеди нек медиҳад, ¹⁷ барои ҳар кору сухани нек ба дилатон рӯхбаландӣ бахшад ва шуморо қавӣ гардонад.

Талабот ба дуо

3 ¹Хулоса, бародарону хоҳарон, барои мо дуо кунед. Бигзор хабари Худованд, чи хеле ки дар байнин шумо ҳаст, зуд паҳн гардида, дар байнин дигарон ҳам бо эҳтиром қабул шавад. ²Дуо кунед, ки мо аз одамони бад дар амон бошем, зоро на ҳама ба ҳушхабар бовар доранд. ³Худованд вафодор аст ва Ӯ шуморо мустаҳкам намуда, аз шайтон ҳимоя мекунад. ⁴Худованд ба мо дар бораи шумо боварӣ медиҳад, ки фармонамонро ичро намуда истодаед ва ҳамон тавр давом медиҳед. ⁵ Бигзор Худованд дилҳои шуморо ба муҳаббати Худо ва сабру тоқати Масех равона кунад.

Огоҳӣ аз бекорхӯҷагӣ

⁶ Бародарону хоҳарон, ба номи Худовандамон Исои Масех ба шумо амр медиҳем, ки аз он имондоре дурӣ ҷӯед, ки бекорхӯҷагӣ намуда, мувофиқи таълимоти аз мо гирифтааш зиндагӣ намекунад. ⁷Худатон медонед, ки чӣ тавр ба мо бояд пайравӣ кунед. Ҳангоми дар наздатон буданамон мо бекорхӯҷагӣ накардем ва ⁸нони касеро муфт нахӯрдем. Баръакс, шабу рӯз бисёр меҳнат мекардем, то ки ба ҳеч яке аз шумо бор нашавем. ⁹Бо вучуди он ки ба ёрии шумо ҳак доштем, худамон кор кардем. Мехостем ба шумо намунаи ибрат бошем. ¹⁰Ҳатто ҳангоми дар назди шумо буданамон фармон медодем, ки ба касе, ки кор кардан намехоҳад, ёрӣ нарасонед.

¹¹ Мо шунидем, ки бо вучуди ин баъзеҳо дар байнатон бекорхӯҷагӣ мекунанд, ҳеч кор накарда, нахӯди пеши қошуқ

мешаванд. ¹² Аз номи Худованд Исои Масех ба онҳо фармон дода, насиҳат мекунем, ки бо сари хам кор карда, ризқу рӯзии ҳалол ёбанд. ¹³ Аммо шумо бошед, бародарону ҳоҳарон, аз некӣ кардан хаста нашавед.

¹⁴ Касеро, ки ба таълимоти дар ин нома навиштаамон ито-ат накунад, ба назар гиред ва бо ӯ рафтуомад накунед, то ки шарм дорад. ¹⁵ Вале ӯро душман нашуморед, балки ба мисли бародару ҳоҳар насиҳат намоед.

Хайрухуш

¹⁶ Бигзор Ҳуди Худованд, ки сарчашмаи сулҳу осоиштагӣ аст, ҳамеша ба шумо дар ҳама ҳолат сулҳу осоиштагӣ дихад. Худованд бо ҳамаи шумо бод!

¹⁷ Аз ҳусни хатам мебинед, ки ин саломро ҳуди ман, Павлус менависам. Дар ҳамаи мактубҳоям низ ҳамин тавр мекунам ва бо ин исбот менамоям, ки мактуб дар ҳақиқат аз тарафи ман аст.

¹⁸ Бигзор файзу меҳрубонии Худовандамон Исои Масех бо ҳамаи шумо бошад!

НОМАИ ЯКУМ БА ТИМОТИЮС

Пешгуфтор

Ин аввалин мактубест, ки Павлус ба шогирдаш Тимотиос навищааст. Павлус фиристодаи Исои Масех буд. Яъне ўаз чониби Исои Масех интихоб шуд, то ки намояндаи Ў бошад. Павлус бо құдрати Худованد хушхабарро ба худобехабарон эълон мекард ва ҳамроҳи фиристодагони дигар каломи Худоро ба имондорон таълим методу чамоати масехиёро роҳнамой мекард. Тимотиоси чавон ҳамчун ёрдамчии Павлус кор мекард. Павлус барои Тимотиос на фақат устод ва роҳбар, балки мисли падар ҳам буд. Яъне Павлус Тимотиосро ҳамчун писари худ дўст медошт.

Онҳо дар шахри Эфесус (дар Туркияи хозира) хушхабарро эълон намуда, дар он ҷо чамоати имондоронро ташкил карда буданд. Сипас Павлус ба шахри дигар рафту Тимотиос дар ҳамон ҷо монд. Тимотиос бояд ҳар гуна таълимоти бардуруғро манъ мекард ва каломи Худоро ба ҳама мерасонд. Ў бояд ба имондорон ғамхорӣ мекард ва аз байни имондорон роҳбарони маҳаллиро эҳтиёткорона таъйин менамуд. Тимотиос чавон ки буд, на ҳама ўро ҳурмат мекарданд. Барои ҳамин Павлус ба Тимотиос мактуби рӯҳбаландкунанда навишт.

Ду ҳазор сол инчониб фармонҳои Павлус барои роҳбарӣ кардани чамоат, таълиму тарбия ва дигар мавзӯъҳо имондоронро роҳнамой мекунанд.

Салом аз Павлус

1 ¹Салом Тимотиос! Ман – Павлус бо фармони Начотдиҳандай мо – Худо ва Исои Масех, ки умеди мост, фиристодаи Исои Масех таъйин шудаам.

² Ман ба ту, ки фарзанди хақиқиам дар имон ҳастӣ, файзу меҳрубонӣ, раҳму шафқат ва сулҳу осоиштагии Худо Падар ва Худовандамон Исои Масехро хоҳонам!

Огоҳӣ аз таълимоти бардурӯғ

³ Ман – Павлус, пеш аз он ки ба вилояти Мақдуния равам, аз ту ҳоҳиш кардам, ки дар шаҳри Эфесус бимонӣ. Хостам, ки ту дар он ҷо таълимоти бардурӯғи баъзе муаллимонро манъ кунӣ.

⁴ Ба онҳо гӯй, ки вақташонро ба ривоятҳо ва насабномаҳои аҷдодонашон беҳуда сарф накунанд. Аз ин кор танҳо баҳсу муనозира ба вучуд меояд. Нақшаҳои Худо на бо чунин корҳо, балки бо имон иҷро мешаванд.

⁵ Мақсади фармони ман ин аст, ки имондорон аз муҳаббате, ки аз дили соғ, вичдони нек ва имони ҳақиқӣ мебарояд, пур бошанд. ⁶Лекин баъзехо аз ҳамаи ин дур шуда, ба сафсатагӯйӣ машғул шудаанд. ⁷Онҳо шариати Мусоро намефаҳманд, лекин меҳоҳанд, ки устоди шариат бошанд. Дар асл онҳо намедонанд, ки дар бораи чӣ гап мезананду чиро исбот мекунанд.

⁸ Мо медонем, ки агар шариатро дуруст истифода барем, он хуб аст. ⁹Ҳамчунин, медонем, ки шариат на росткоронро ҳукм мекунад, балки қонуншиканону беитоатон, худобехабарону гунаҳкорон, бадкорону нопокон, таҳқиркунандагони падару модар ва одамкушонро ҳукм мекунад. ¹⁰Инчунин, шариат гунаҳкорони ҷинсӣ, ҳамчинсгароён, одамдуздон, дурӯғғӯён ва аҳдшиканонро ҳукм мекунад. Ҳулоса, касе ки бар зидди таълимоти дуруст мебарояд, аз рӯйи шариат ҷазо мебинад. ¹¹Ин таълимоти дуруст мувоғики хушхабари Ҳудост. Ҳудои бузургу сазовори ситоиш ин хушхабарро ба ман супоридааст, то ки ба дигарон эълон кунам.

Рахму шафқати Худо ба Павлус

¹² Аз Худованди мо Исои Масех, ки ба ман қувват додааст, миннатдорам. Ӯ маро шахси вафодор хисобида, барои хизмати эълони хушхабар таъйин кард. ¹³ Ман бошам, пештар аз рӯйи нодонию нобоварӣ Ӯро дашному озор медодам ва ба пайравонаш зӯроварӣ мекардам. Вале Худо ба ман раҳм кард! ¹⁴ Файзу меҳрубонии Худо ба ман чунон фаровон буд, ки Ӯ маро аз имон ба Худ ва муҳаббат ба дигарон пур кард. Ин имон ва муҳаббат аз чониби Исои Масех меояд.

¹⁵ «Исои Масех барои начот додани гунаҳкорон ба ҷаҳон омад». Ин суханон дурустанд ва ҳама бояд онҳоро қабул кунанд!

Ман – Павлус дар байни гунаҳкорон шахси бадтарин будам, ¹⁶ лекин Худо раҳми маро ҳӯрд. Ӯ ин корро ба он хотир кард, ки Исои Масех ба воситаи ман, ки гунаҳкори бадтарин будам, сабру тоқати зиёдашро нишон дихад ва дар намунаи ман дигарон ба Ӯ имон оварда, ҳаёти абадӣ ёбанд. ¹⁷ Худо шоҳи ҷовидон, нонамоён, ягона ва то абад зинда аст! Ба Ӯ то абад шаъну шараф бод! Омин.

Супориши Тимотиос

¹⁸ Писарам – Тимотиос, ман мувофики пешгӯйҳои дар бораат гуфташуда ба ту супориш медиҳам. Ба он итоат карда, ба мисли сарбози хуб бар зидди бадӣ мубориза бар ва ¹⁹ вичдони поку имонатро ба Масех нигоҳ дор. Зеро баъзе қасон вичдонашонро пок нигоҳ надоштанд ва дар натиҷа имонашонро аз даст доданд. ²⁰ Ҳименоюс ва Искандар дар байни онҳо буданд ва ман онҳоро ба ихтиёри шайтон супорида, ҷазо додам, то ки бар зидди Худованд баромаданро бас кунанд.

Дастурамал дар бораи парастиши Худо

2 ¹ Ман пеш аз ҳама шуморо даъват мекунам, ки барои тамоми одамон дуо ва шукрғузорӣ қунед. Аз Худо талаб намоед, ки ба онҳо ёрӣ дихад ва худатон низ дар пеши Ӯ тарафи онҳоро гиред.

² Инчунин, барои шоҳон ва тамоми ҳукуматдорон дуо қунед, то

ки мо дар худотарсӣ ва сарбаландӣ зиндагии орому осуда дошта бошем.³ Зеро чунин дуоҳо хубанд ва ба Худо Начотдиҳандай мо писанд меоянд.⁴ Худо меҳоҳад, ки тамоми одамон начот ёбанд ва ростиро фаҳманд.⁵ Ростӣ ҳамин аст, ки танҳо як Худо аст ва танҳо як одам метавонад моро бо Худо оштӣ қунад. Ин одами миёнарав Исои Масех мебошад.⁶ Ӯ Худашро фидо карда, озодии тамоми одамонро ҳаридааст. Инро Худо дар вақту соати муносиб ба мо нишон додааст.⁷ Барои ҳамин Ӯ маро – Павлусро эълон-кунандай ҳушхабар ва фиристода интиҳоб кардааст, то ки ба ғайрияҳудиён дар бораи имону ҳақиқат таълим дихам. Суханҳоям рост асту ҳеч дурӯғ надорад.

⁸ Мехоҳам, ки мардҳо дар ҳама ҷо бо дилу нияти нек, бекаҳр ва бебаҳсу мунозира дасти дуо бардоранд.⁹ Занон бошанд, худро на бо тиллову марворид, балки бо шарму ҳаё ва некандешӣ оро диханд. На бо мӯйбоғӣ ва пироҳани пурқимат,¹⁰ балки бо корҳои некашон худро оро диханд. Ин чизҳо муносиби заноне аст, ки худро худотарс меноманд.¹¹ Зан бояд бо камоли фармонбардорӣ дар ҳомӯши таълим гирад.¹² Ба занон иҷозат намедиҳам, ки таълим диханд ва бар мард ҳукмронӣ қунанд. Онҳо бояд оромона ба таълимот гӯш диханд.¹³ Барои ҷӣ чунин мегӯям? Барои он ки Худо на зан, балки мардро аввал оғарид.¹⁴ Ҳамчунин, шайтон на Одамро, балки Ҳаворо фиреб дода, ӯро ба гуноҳ водор намуд.¹⁵ Лекин агар занҳо нақшеро, ки Худо барояшон додааст, қабул қунанд, яъне фарзанд ба дунё оранд, ҳаёти пур аз имону муҳабbat дошта бошанд ва покдоману оқила бошанд, Худо онҳоро начот медиҳад.

Сардори ҷамоати имондорон

З¹ Дуруст мегӯянд, ки агар касе дар ҷамоати имондорон орзу дошта бошад, ки ҳамчун сардор хизмат қунад, ӯ кори нек кардан меҳоҳад.² Лекин сардор бояд беайб, яъне ба зани ягонааш вафодор, боандеша бошад, хирадмандона зиндагӣ қунад, бansomus, меҳмондӯст бошад ва қаломи Худоро шарҳ дода тавонад.³ Майпараст, ҷангара ва пулпараст набошад, балки нармдил ва

марди сулхчӯ бошад. ⁴Хонаводаашро хуб идора кунад ва фарзандонашро чунон тарбият намояд, ки ба ӯ бо эҳтиром итоат кунанд. ⁵Агар касе хонаву дари худро идора карда натавонад, оё ба чамоати Худо ғамхорӣ карда метавонад? ⁶Сардори чамоати имондорон шахси нав имоноварда набошад. Чунин шахс метавонад ҳавобаландӣ карда, ба мисли шайтон ҷазо гирад. ⁷Ӯ дар байни мардум ҳам бояд номи нек дошта бошад, вагарна сабаби бадгӯйӣ шуда, ба доми шайтон меафтад.

Хизматчиёни чамоати имондорон

⁸Инчуни, хизматчиёни чамоати имондорон бояд одамони баобру бошанд. Дурӯяву ҷашмгурусна ва майпараст набошанд. ⁹Онҳо бояд ростиеро, ки Худо дар бораи имон ба мо ошкор кардааст, бо вичдони пок нигоҳ доранд. ¹⁰Дар аввал онҳоеро, ки хизматчӣ шудан меҳоҳанд, санцидан лозим аст. Агар беайб бошанд, бигзор хизмат кунанд. ¹¹Зани хизматчӣ низ бояд баобру бошад ва касеро ғайбат накунад. Ӯ бояд ҳудашро идора кунад ва дар ҳама кор одами боваринок бошад.

¹²Хизматчӣ бояд ба зани ягонааш вафодор бошад ва фарзандону хонаводаашро хуб идора кунад. ¹³Онҳое, ки хуб хизмат мекунанд, сазовори ҳурмати дигарон мегарданд ва имонашон ба Исои Масех хеле мустаҳкам мешавад.

¹⁴Умедворам, ки ба наздикий пешат меоям. Лекин инро барои он ба ту менависам, ки ¹⁵мабодо дер оям, ту бояд бидонӣ, ки дар чамоати Худо чӣ гуна рафтор кардан лозим аст. Чи тавре ки таҳкурсӣ ва сутунҳо ҳонаро мустаҳкам нигоҳ медоранд, чамоати Худои зинда низ таълимоти ростиро мустаҳкам нигоҳ медорад. ¹⁶Бегуфтугӯ, ростие, ки Худо дар бораи ҳудотарсӣ ба мо ошкор кардааст, ачиб аст:

Ӯ ҳамчун одам ба дунё омад
ва хаққонӣ будани Ӯро Рӯхи Худо исбот кард.
Ӯро фариштаҳо диданд, дар борааш ба ҳалқҳо ҳабар дода
шуд.
Одамон дар дунё ба Ӯ имон оварданд.

Худо Ӯро бо шаъну шараф ба осмонҳо бурд.

Огоҳӣ аз устодони дурӯғгӯй

4 ¹Рӯҳи Худо аниқ мегӯяд, ки дар замони охир баъзеҳо имоншонро тарк мекунанд ва рӯҳҳои фиребгару таълимоти шайтониро гӯш карда, ба онҳо пайравӣ мекунанд. ²Чунин таълимотро дурӯғгӯёни дурӯя паҳн мекунанд, ки вичдонашонро аз даст додаанд. ³Ҳамин устодони дурӯғгӯй никоҳи зану мардро манъ мекунанд ва ҳӯрдани ин ё он ҳӯрокро иҷозат намедиҳанд. Лекин ҳӯрокро Худо оваридааст, то ки имондороне, ки хақиқатро мешиносанд, онро бо шукргузорӣ ҳӯранд. ⁴Ҳар чизе, ки Худо оваридааст, хуб аст ва онро набояд рад кунем, балки бо миннатдорӣ қабул кунем. ⁵Зоро он ба воситай сухани Худо ва дуо ҳалол мешавад.

Хизматгори хуби Исои Масеҳ

⁶Агар ту – Тимотиос, ин чизҳоро ба имондорон ёдрас кунӣ, хизматгори хуби Исои Масеҳ мешавӣ. Инчунин, аз таълимот дар бораи имон ва аз дастурамалҳои неки иҷро кардаат парвариш мейёбӣ. ⁷Худро аз ривоятҳои беҳудаву бемаънӣ дур гирифта, дар ҳудотарсӣ инкишоф дех. ⁸Машқи ҷисмонӣ кори хуб аст, лекин ҳудотарсӣ ҳамеша беҳтар аст, зоро он ҳам барои ин ҳаёт ва ҳам барои ҳаёти оянда зиндагиро вაъда медиҳад. ⁹Ин суханон дурустанд ва ҳама бояд онҳоро қабул кунанд! ¹⁰Барои он ки ҳудро дар ҳудотарсӣ инкишоф диҳем, мо меҳнат мекунем ва заҳмат мекашем, зоро ба Ҳудои зинда умед бастаем. Ӯ Начотдиҳандай тамоми одамон, хусусан, имондорон аст.

¹¹Ана ҳамин чизҳоро аз имондорон талаб намо ва таълим дех. ¹²Бигзор ҳеч кас барои ҷавон буданат ба ту беҳурматӣ накунад. Тимотиос, дар рафттору гуфторат, дар муҳаббату имонат ва покизгиат барои имондорон намунаи ибрат бош. ¹³То вакти омаданам ба ҳондани навиштаҷот ва шарҳу таълим додани он бештар аҳамият дех. ¹⁴Роҳбарони ҷамоати имондорон дасташонро бар ту гузошта дуо карданд ва бо ҳамин роҳ туро ба хизмат таъйин на-

муданд. Ҳангоме ки онҳо дар бораат пешгүйӣ мекарданд, аз Ҳудо ба ту қобилият дода шуд. Онро ҳамеша истифода бар. ¹⁵ Аз таҳти дил ба ин чизҳо машғул шав ва боғайрат бош, то ки пешравиҳои ту ба ҳама аён гардад. ¹⁶ Аҳамият дех, ки чиро таълим медиҳӣ ва чӣ гуна зиндагӣ мекунӣ. Агар чунин рафтор кунӣ, ҳам худ ва ҳам шунавандагонатро начот медиҳӣ.

Маслиҳатҳо дар бораи муносибат бо дигарон

5 ¹Агар марди аз худат калонсолтар кори нодуруст кунад, ӯро сарзаниш накун, балки мисли он ки ӯ падарат бошад, маслиҳат дех. Бо ҷавонмардон ба мисли бародаронат муомила кун. ² Бо занҳои аз худ калонсолтар ба мисли модарон ва бо ҷавонзанон ба мисли ҳоҳар бо дили пок муносибат намо. ³ Ба бевазанони бекас ғамхорӣ кун. ⁴ Аммо агар бевазан фарзандон ё набераҳо дошта бошад, бигзор онҳо аввал ба ӯ ғамхорӣ карда, қарзи фарзандиашонро адо кунанд. Бо ҳамин восита онҳо худотаришионро нишон медиҳанд. Ҳамин кор ба Ҳудо писанд меояд.

⁵ Бевазани ҳақиқӣ ҳамонест, ки танҳо мондааст ва умдашро ба Ҳудо баста, шабу рӯз даст ба дуо Ҳудоро илтиҷо мекунад. ⁶ Вале бевазане, ки барои кайфу сафо зиндагӣ мекунад, зинда ба зинда мурда аст. ⁷ Ин дастурҳоро ба имондорон таълим дех, то ки онҳо итоат кунанд ва беайб бошанд.

⁸ Ҳар кас ки дар бораи хешу табори худ, баҳусус, дар бораи аъзоёни оилааш ғамхорӣ намекунад, ӯ аз имонаш рӯй гардонда, аз беимон бадтар шудааст.

⁹ Дар рӯйхати эҳтиёҷмандон бевазане навишта шавад, ки ба шавҳарашиб вафодор буд ва синнаш аз шаст боло аст. ¹⁰ Дигарон бояд тасдиқ кунанд, ки ӯ ҳамеша корҳои нек кардааст. Масалан, ба фарзандонаш тарбияи хуб дода бошад ва меҳмоннавозиро ба ҷо оварда, ба имондорони дигар хоксорона хизмат карда бошад. Инчунин, ба мусибатзадагон дasti ёрӣ дароз карда бошад. Умуман, дар ҳар гуна корҳои нек ғайратманд бошад.

¹¹ Вале намонед, ки бевазанони ҷавонтар ба рӯйхат дохил шаванд. Чунки вакте ки онҳоро ҳавасҳои шаҳвонӣ фаро мегирад,

онҳо боз шавҳар кардан меҳоҳанд ва аз Масех рӯй мегардонанд.

¹² Азбаски онҳо имони пештараашонро рад мекунанд, ҳукм ме-шаванд.¹³ Агар онҳо дар рӯйхати эҳтиёчмандони чамоати имон-дорон бошанд, танбал мешаванд. Онҳо хона ба хона гашта, на танҳо бекорхӯча, балки ғайбатчию кунчков низ мешаванд ва ҳар гапи бехударо гуфтан мегиранд.¹⁴ Барои ҳамин ман ба беваза-нони ҷавон маслиҳат медиҳам, ки ба шавҳар баромада, қӯдак таваллуд кунанд ва аз пайи зиндагиашон шаванд. Он гоҳ душ-ман дар бораи мо — имондорон сухани бад гуфта наметавонад.

¹⁵ Охир баъзе занон аз имон гашта, аз пайи шайтон рафтаанд.

¹⁶ Агар ҳоҳари имондор хешованди бевамонда дошта бошад, бояд дар бораи ўғамхорӣ кунад. Ин борро ба дӯши чамоати имон-дорон нагузорад, то ки чамоат фақат ба бевазанони бекас ёри расонда тавонад.

Роҳбарони чамоати имондорон

¹⁷ Роҳбароне, ки хуб кор мекунанд, баҳусус, онҳое, ки дар шарҳу таълим додани каломи Худо меҳнат мекунанд, ҳам ба маош ва ҳам ба эҳтиром сазоворанд.¹⁸ Навиштаот дар бораи ин мегӯяд: «Вақте ки барзагов хирманро мекӯбад, даҳонашро набанд»* ва «Меҳнаткаш сазовори музди меҳнат аст»**

¹⁹ Шикоятро бар зидди роҳбаре танҳо бо тасдики ду-се шоҳид қабул намо. ²⁰ Лекин агар вай гуноҳ кардан гирад, дар ҳузури чамоати имондорон сарзаниш намо, то ки дигарон битарсанд.²¹ Дар назди Ҳудову Исои Масех ва фариштаҳои интихобшуда ба ту фармон медиҳам, ки ба ин дастурамалҳо бе рӯйбинӣ итоат намоӣ ва шиносбозӣ накунӣ.

²² Тимотиос, вакте ки дастонатро бар касе гузошта, барои роҳбар шудани ўду мекунӣ, боэҳтиёт бош ва саросема нашав. Зоро агар ўгуноҳ карда бошад, ту ҳам барои гуноҳаш ҷавобгар мешавӣ. Эҳтиёт бош, то ки худат гуноҳ накунӣ.

* 5:18 Такрори Шариат 25:4

** 5:18 Луко 10:7

²³ Медонам, ки меъдаву шикамат тез-тез дардманд мешаванд. Барои хамин минбаъд на фақат об, балки каме май ҳам нӯш.

²⁴ Гуноҳҳои баъзехо пеш аз санчиш аллакай аён мебошанд, вале гуноҳҳои дигарон дертар маълум мешаванд. ²⁵ Инчунин, корҳои нек низ маълум аст. Ҳатто агар маълум набошанд, пинхон низ намемонанд.

Муносибати ғулом ба ҳӯҷаин

Б ¹ Имондороне, ки ғулом ҳастанд, ҳӯҷаинони худро бояд аз таҳти дил ҳурмату иззат кунанд. Чунин муносибат номи Худо ва таълимoti масеҳиро аз бадномӣ нигоҳ медорад. ² Агар ҳӯҷаин низ имондор бошад, ғулом набояд бо сабаби бародар буданаш ба ҳӯҷаинаш бехурматӣ кунад. Баръакс, ў бояд боз ҳам бехтар хизмат кунад, чунки аз хизмати ў бародари имондору маҳбуб фоида мегирад. Ҳаминро ба дигарон таълим дех ва онҳоро насиҳат намо.

Таълимoti дурӯғ ва сарвати ҳақиқӣ

³ Баъзе одамон таълимoti бегонаро ёд медиҳанд, ба суханони дурусти Худованди мо Исои Масех розӣ нестанд ва таълимoti худотарсиро пайравӣ намекунанд. ⁴ Чунин касон ҳавобаланданд ва ҳеч ҷизро намедонанд. Онҳо ҳоҳиши носолим доранд ва меҳоҳанд, ки дар бораи калимаҳо бо баҳсҳои беохир машғул шаванд. Ҳамин гуна баҳсҳо ҳасад, ҷудоӣ, дашном ва шубҳаҳои бадро ба вучуд меоранд. ⁵ Ҳамин касон ҳамеша дар байни одамоне, ки ақлашонро ҳӯрда, аз ростӣ маҳрум шудаанд, боиси ҷанҷолҳо мешаванд. Ҳаёл мекунанд, ки худро худотарс нишон дода, ба ин восита сарватманд мешаванд. ⁶ Бале, худотарсӣ манфиати бисёр дорад, лекин ин фақат барои одамони қаноатманд аст. ⁷ Зеро мо ба ин дунё ҳеч ҷиз наовардаем ва ҳамроҳи худ ба он дунё ҷизе бурда наметавонем. ⁸ Аз ин рӯ, агар ризқу рӯзӣ ва сарулибос дошта бошем, бояд қаноат кунем. ⁹ Онҳое, ки сарватманд шудан меҳоҳанд, ба васваса, дом ва бисёр ҳавасҳои абллаҳонаву зааровар гирифтор мешаванд, ки одамонро ба фалокат дучор намуда, несту нобуд мекунанд. ¹⁰ Пулпарастӣ решай ҳар намуди

бадӣ мебошад. Баъзе одамон аз пайи он рафта аз имон дур шудаанд ва ба азобҳои бисёр дучор гардидаанд.

Дастурамалҳои охирини Павлус

¹¹ Лекин, азбаски ту одами Худо ҳастӣ, аз ин чизҳои бад гурез! Бо роҳи росткорӣ, худотарсӣ, имон, муҳаббат, сабр ва нармдилӣ бирав. ¹² Бисёр қӯшиш намуда, таълимоти Масехро пайравӣ кун, то ки ҳёти абадиеро, ки ба он давват шудай, соҳиб шавӣ. Охир, ту ба таври сазовор дар назди шоҳидони бисёр имонатро эътироф кардай. ¹³ Ман дар ҳузури Худо, ки ба ҳама чиз ҳаёт мебахшад ва дар ҳузури Исои Масех, ки Ӯ дар назди ҳокими румӣ – Понтиюс Пилотус ба ростӣ хуб шаҳодат додааст, аз ту талаб мекунам, ки ¹⁴ то омадани Худованди мо Исои Масех ҳамин фармонро бекамбудӣ риоя намойд. ¹⁵ Худо – Ҳокими ягона, Шоҳи шоҳон, Сарвари сарварон, ки сазовори ситоиш аст, омадани Исоро дар вақташ ошкор менамояд. ¹⁶ Фақат Худо ҳеч гоҳ намемирад! Ӯ дар рӯшноие зиндагӣ мекунад, ки ҳеч кас ба он наздик шуда наметавонад. Ӯро ҷашми инсон надидааст ва дида наметавонад. Шарафу қудрати абадӣ ба Худо бод! Омин!

¹⁷ Сарватмандони ин дунёро насиҳат биқун, ки ҳавобаланд нашаванд ва ба сарвати дурӯза умед набанданд, балки ба Худо умед банданд, ки ҳама чизро барои ҳаловати мо ба таври фаровон медиҳад. ¹⁸ Ба онҳо фармон дех, ки пулашонро барои корҳои нек сарф кунанд. Онҳо бояд доимо корҳои нек кунанд ва саховатманду дасткушод бошанд. ¹⁹ Ба ин восита онҳо бо корҳои некашон дар он дунё ғанчи рӯҳоние ҷамъ мекунанд, ки он мисли таҳкурсии бино мустаҳкам меистад. Бо ҳамин роҳ ҳаёти ҳақиқиро ба даст меоранд.

²⁰ Тимотиос, он чизҳоеро, ки ба ту дода шудаанд, химоя кун. Аз бехудагӣии ношоям ва баҳсхое, ки одамон онро бардуруғ «дониш» меноманд, рӯй гардон. ²¹ Баъзехо ин чизҳоро пайравӣ карда, аз имон дур шудаанд.

Бигзор файзу меҳрубонии Худованд бо ҳамаи шумо бошад!

НОМАИ ДУЮМ БА ТИМОТИЮС

Пешгуфтор

Павлус мактуби дуюмро дар рӯзҳои охири ҳаёташ ба Тимотиос навиштааст. Дар он вақт Павлус дар зиндони шахри Рум интизори суди дуюм менишааст. Ӯ ҳеч кори баде накарда буд, ки зиндонӣ шаваду ҳукми қатл гирад, балки баръакс бо тамоми дилу ҷонаш ба Ҳудо хизмат мекард. Аммо душманонаш ӯро айбдор карданд ва ҳатто аксарияти дӯстонаш дар вилояти Осиё аз вай рӯй гардонданд.

Павлус медонист, ки маргаш наздик аст, vale намехост Тимотиос, ки шогирд ва ҳамкораш буд, ғамгин шавад. Ӯ дар мактубаш аз Тимотиос илтимос мекунад, ки ҳар чи зудтар дар шахри Эфесус фармонхояшро ичро кунад. Дар ин мактуб Павлус ба Тимотиос фармон медиҳад, ки ба душвориҳо нигоҳ накарда, хизмат ба Исои Масехро давом диҳад. Павлус меҳост, ки Тимотиос хушҳабари Исои Масехро дар байни дигарон паҳн кардан гирад, то ки онҳо низ дар навбати худ ин таълимотро ба дигарон расонанд.

Салом аз Павлус

1 ¹Салом, писархонди дӯстдоштаам Тимотиос! Ман – Павлус бо хости Ҳудо фиристодаи Исои Масех таъйин шудаам. Ӯ маро фиристод, то ки дар бораи ҳаёти абадии ваъдакардааш ба ҳама гӯям. Ин ҳаёт ба онҳое, ки дар ягонагӣ бо Исои Масех

зиндагӣ мекунанд, дода мешавад. ²Ман ба ту файзу меҳрубонӣ, раҳму шафқат ва сулҳу осоиштагии Худо Падар ва Худовандамон Исои Масехро хоҳонам!

Миннатдорӣ ва рӯҳбаландкуни

³Эй Тимотиос, шабу рӯз беист туро дар дуоҳоям ба ёд оварда, бароят ба ҳамон Худо шукр мегӯям, ки ман ба монанди аҷдодонам бо вичдони пок ба Ӯ хизмат мекунам. ⁴Ман гиряҳои туро дар хотир дорам. Бисёр меҳоҳам туро бубинам, то аз дидорат шод шавам. ⁵Ҳамчунин, имони ҳақикии туро, ҳамон имони қавие, ки модаркалонат Лӯису модарат Авники доштанд, дар ёд дорам. Боварӣ дорам, ки ту ҳам мисли онҳо имони қавӣ дорӣ.

⁶Аз ин рӯ хотиррасон мекунам, ки қобилияти худододатро аз таҳти дил истифода бар. Вақте ки ман дастонамро ба ту гузашта, туро ба хизмат таъйин кардам, он аз ҷониби Худо бароят дода шуд. ⁷Худо ба мо на тарсу ваҳм, балки қувват ва муҳаббату худидоракуниро медиҳад. ⁸Барои ҳамин аз шаҳодат додан дар бораи Худовандамон Исои Масех шарм надор. Инчунин, аз ман, ки ба хотири Исои Масех зиндорӣ шудаам, шарм надор. Балки ба қуввати Худо такя карда, ба хотири хушхабар ҳамроҳи ман ба азобҳо тайёр бош. ⁹Чунки Худо моро начот дода, даъват кардааст, ки ҳалқи Ӯ бошем. Худо моро на ба хотири корҳоямон даъват намудааст, балки Ӯ пеш аз оғариниш нақша дошт, ки ба воситаи корҳои Исои Масех ба мо файзу меҳрубониашро нишон диҳад. ¹⁰Акнун бошад, Худо бо омадани Исои Масех – Начотдиҳандай мо онро бароямон кушодааст. Исои Масех маргро несту нобуд карда, ба воситаи хушхабар роҳи ҳаёт ва абадиятро равшан кард. ¹¹Худо маро интиҳоб намудааст, то ки эълонқунанда, фиристода ва муаллими ин хушхабар бошам. ¹²Ҳоло ба хотири иҷрои ҳамин вазифаи Худо ман азоб мекашам, лекин аз ин шарм намедорам. Охир медонам, ки ба Исои Масех бовар кардаам. Барои ҳамин дилпур ҳастам, ки он чизҳоеро, ки ман ба Исои Масех супоридаам, Ӯ то рӯзи бозгашташ ҳимоя карда метавонад.

¹³ Суханони дурусти аз ман шунидаатро ҳамчун намунаи суханони солим нигоҳ дор. Бо имон ва муҳаббате, ки Исои Масех бахшидааст, аз рӯйи ин намуна амал бикиун. ¹⁴ Бо қудрати Рӯхулқудс, яъне Рӯхи Худо, ки дар вучудамон сокин шудааст, ҳама чизҳои неки ба ту боваркардашударо нигоҳ дор.

¹⁵ Ту медонӣ, ки дар вилояти Осиё ҳама, ҳатто Фичелус ва Ҳармучанис низ аз ман рӯй гардонданд. ¹⁶ Бигзор Худованд ба ахли хонаводай Анисифӯрус раҳм кунад. Чунки вай маро тез-тез хабар гирифта, рӯҳбаланд мекард. Анисифӯрус ҳам аз он ки дар зиндан занҷирбанд будам, боре шарм надошт. ¹⁷ Баръакс ба шаҳри Рум расида, то дами маро ёфтсан бисёр ҷустуҷӯ намуд. ¹⁸ Бигзор Худованд дар рӯзи қиёмат ба ӯ раҳм кунад. Ту худат хуб медонӣ, ки ӯ дар шаҳри Эфесус чӣ қадар ба ман ёрӣ расонда буд.

Мехнату азоб ба хотири хушхабар

2 ¹ Писарам – Тимотиос, ту ба воситай қуввате, ки Исои Масех ба мо медиҳад, устувор бош. ² Таълимотеро, ки ту дар ҳузури шоҳидони бисёр аз ман шунидӣ, ба одамони ва-фодор расон, ки онҳо низ дигаронро таълим дода метавонанд. ³ Ҳамчун сарбози вафодори Исои Масех ҳамроҳи ман дар саҳтиҳо тоқат бикиун.

⁴ Дар бораи ин се масал андеша кун: ягон сарбоз ҳангоми хизматаш ба корҳои одӣ машғул намешавад. Ӯ фақат қӯшиш мекунад, ки ба сарлашкар писанд ояд. ⁵ Варзишгаре, ки дар мусобика аз рӯйи қоида мубориза намебараад, мукофот намегирад. ⁶ Дехқоне ки меҳнат мекунаду заҳмат мекашад, бояд ҳаққашро аз хосил аввалин шуда гирад. ⁷ Дар бораи суханони ман андеша намо. Худи Худованд барои фахмидани ҳамаи ин ба ту ёрӣ мерасонад.

⁸ Исои Масехро ҳамеша дар ёд дор! Хушхабаре, ки ман эълон мекунам, он аст, ки Исо аз насли шоҳ Довуд буд ва Худо Исоро аз мурдагон зинда кардааст. ⁹ Ба хотири эълон кардани ин хушхабар ман азоб мекашам ва ҳатто мисли ҷинояткор

занцирбанд ҳастам. Лекин каломи Худоро занцирбанд карда намешавад. ¹⁰ Бинобар ин ба хотири халқи интихобшудаи Худо ба ҳама гуна азоб тоқат мекунам, то ки онҳо ҳам бо шуҳрату ҷалоли абадӣ начотеро ба даст оранд, ки он аз Исой Масех аст. ¹¹ Дуруст гуфта шудааст, ки
агар бо Ӯ мурда бошем,
бо Ӯ зиндагӣ низ ҳоҳем кард.

¹² Агар мо ба азобҳо тоқат кунем,
бо Ӯ ҳукмронӣ низ ҳоҳем кард.

Агар мо аз Ӯ рӯй гардонем,
Ӯ низ аз мо рӯй ҳоҳад гардонд.

¹³ Агар мо ба Ӯ бевафоӣ кунем,
Ӯ вафодор мемонад,
зеро Худашро рад карда наметавонад.

Шахси писандидаи Худо

¹⁴ Ин чизҳоро ба ҳама хотиррасон намуда, дар ҳузури Худо талаб намо, ки баҳсҳоро дар бораи маъни калимаҳо ба охир расонанд. Шунавандагони баҳсҳо аз ин на фоида, балки зарап мебинанд.

¹⁵ Аз таҳти дил хизмат кун, то ки худро дар ҷашми Худо ҳамчун шахси санчидашуда ва ҳамчун коргаре нишон дихӣ, ки аз чизе шарм намедорад ва паёми ростиро дуруст шарҳ медиҳад. ¹⁶ Аз баҳсҳои бехуда ва бемаъни худро дур гир. Онҳое, ки ба баҳс кардан машғуланд, бештару бештар одамонро аз Худо дур мекунанд ва ¹⁷ таълимоташон ба мисли бемории саратон дар бадан паҳн мешавад. Дар байни онҳо Ҳименоюс ва Филитус ҳам ҳастанд.

¹⁸ Онҳо роҳи ростро тарқ карда, эълон мекунанд, ки Худо аллакай мурдаҳоро зинда кардааст. Ба ин восита баъзеҳоро аз имон мегардонанд. ¹⁹ Лекин ҳаққиати Худо ба монанди сангӣ таҳкурсӣ устувор истодааст, ки дар он ин суханон қандакорӣ шудаанд: «Худованд медонад, ки киҳо аз они Ӯ ҳастанд*» ва «Ҳар касе ки номи Худовандро ба забон меорад, бояд аз бадӣ дур шавад!»

* ^{2:19} Ададҳо 16:5

²⁰ Дар як хонаи калон на танҳо зарфҳои тиллоию нуқрагин, балки зарфҳои чӯбину сафолӣ низ ҳастанд. Баъзеи онҳо барои корҳои маҳсус ва баъзеи онҳо барои корҳои одӣ мебошанд. ²¹ Касе ки худро аз корҳои бад пок қунад, ба мисли зарф барои корҳои маҳсус истифода бурда мешавад. Ӯ барои Худо чудо карда мешавад. Дар ин ҳолат ӽ тайёр аст, то ки Ҳӯҷаинаш вайро барои ҳар кори нек истифода барад.

²² Тимотиос, ту ҷавон бошӣ ҳам, аз ҳавасҳои ҷавонӣ гурез. Баръакс, дар пайи росткорио имон, муҳаббату сулҳ бош ва аз пайи онҳое рав, ки бо дили пок ба Ҳудованд дуо мекунанд. ²³ Дар баҳсҳои беҳудаву беасоси дигарон иштирок накун. Охир медонӣ, ки ҷунин баҳсҳо бо ҷанҷол анҷом мейбанд. ²⁴ Ҳизматгори Ҳудованд набояд ҷангҷӯй бошад, балки ба ҳама меҳрубонию сабру тоқаташро нишон дихад. Ҳамҷунин қобилияти таълим додани каломи Ҳудоро дошта бошад. ²⁵ Инҷунин, ҳизматгор муқобилони худро бояд хоксорона ислоҳ намояд. Шояд ба воситаи ҷунин ислоҳқунӣ Ҳудо ато фармояд, ки онҳо аз корашон даст қашанд ва тавба карда, ростиро фаҳманд. ²⁶ Ба ин восита ба ҳуд омада, аз доми шайтон раҳоӣ мейбанд, ки вай онҳоро ҷун асир ба зери итоаташ даровардааст.

Бадаҳлоқии одамон дар охирзамон

З ¹ Тимотиос, ту бояд донӣ, ки дар охирзамон – пеш аз омадани Исои Масех рӯзҳои саҳт фаро мерасанд. ² Одамон ҳудпарасту пулпараст, ҳудписанд, ҳавобаланд, дағал мешаванд, ба падару модарашон беитоатӣ мекунанд ва кӯрнамаку ҳудо-бехабар мегарданд. ³ Онҳо дилсаҳтанду некиро бад мебинанд. Ҳамҷунин, бераҳм, тухматгар, бадқавоқ, ноодам, ⁴ ҳиёнаткор ва саркашу пурғурур мешаванд. Аз Ҳудо дида қайфу сафоро бештар дӯст медоранд. ⁵ Ҳудотарс тобанд ҳам, дар асл ба Ҳудо бовар намекунанд. Ҳудро аз онҳо дур гир!

⁶ Баъзеи онҳо бо роҳи фиреб ба хонаҳо даромада, занҳои бепушту паноҳро фирефта мекунанд. Ҷунин занҳо дар зери бори гуноҳ монда, ба ҳавасҳои гуногун гирифтор шудаанд ва

⁷ ҳамеша чизи наве меомӯзанд, лекин ҳеч гоҳ ҳақиқатро шиннохта наметавонанд. ⁸ Чи хеле ки дар замони қадим Янису Ямbris бар зидди Мусо баромада буданд, ин муаллимон низ бар муқобили ростӣ мебароянд. Онҳо андешаҳои бадаҳлоқона доранд ва имонашон ҳақиқӣ нест. ⁹ Лекин онҳо комёб намешаванд, зеро абллахиашон ба мисли абллаҳии Янису Ямbris ба ҳама ошкор мешавад.

Панду насиҳатҳои охирини Павлус ба Тимотиос

¹⁰ Лекин ту – Тимотиос, таълим, тарзи зиндагӣ, мақсад, имон, сабру тоқат, муҳаббат ва истодагарии маро медонӣ. ¹¹ Ту азобу таъқиботи маро медонӣ! Ту медонӣ, ки маро дар шаҳрҳои Антакия, Қуния ва Лустра чӣ гуна азоб доданд. Аммо Ҳудованд маро аз ҳамаи азобҳо ҳалос кард. ¹² Бале, ҳамаи онҳоеро, ки ҳудотарсона ҳамроҳи Исои Масех зиндагӣ кардан меҳоҳанд, таъқиб карда, азоб медиҳанд. ¹³ Вале одамони баду фиребгар боз ҳам бадтар гардида, дигаронро гумроҳ мекунанд ва ҳудашонро низ дигарон гумроҳ месозанд.

¹⁴ Вале ту ба таълимоти гирифта, бовар кардаат устувор бош. Ту медонӣ, ки онро аз кӣ ёд гирифтӣ ва ¹⁵ ҳамчунин, аз хурдӣ навиштаоти Ҳудоро медонистӣ. Он ба ту хирад меомӯзад, ки начотро ба воситай имон ба Исои Масех ба даст оварда метавонӣ. ¹⁶ Тамоми навиштаот аз нафаси Ҳудо баромадааст. Он барои таълимоту сарзаниш, ислоҳ ва барои омӯҳтани кори дуруст фоиданок аст. ¹⁷ Ҳудо инро барои он истифода мебарад, ки ҳалқи Ӯ барои ҳар кори нек пурра омода бошад.

Тимотиос бояд аз таҳти дил кор қунад

4 ¹ Вақте ки Исои Масех боз меояд, Ӯ ҳамчун шоҳ ҳукмронӣ мекунад ва ҳамаро, яъне зиндагону мурдагонро доварӣ менамояд. Аз ин сабаб ман дар ҳузури Ҳудо ва Исои Масех ба ту супориш медиҳам, ки ² қаломи Ҳудоро эълон намо. Вақту бевақт омодаи кор бош. Босаброна ва бо таълимоти дуруст одамонро ислоҳу сарзаниш намо ва онҳоро рӯҳбаланд қунад.

³ Зеро замоне фаро мерасад, ки одамон таълими дурустро қабул намекунанд. Баръакс, барои шунидани суханони табъи дилҳои бадашон муаллимони дигареро даъват намуда, ба онҳо гӯш медиҳанд. ⁴ Онҳо гӯшҳояшонро аз шунидани ҳақиқат маҳкам карда, аз пайи шунидани афсонаҳо мераванд.

⁵ Лекин ту дар ҳама ҳолат хушёр бош. Ҳангоми ба хотири Худованд азоб кашидан пуртоқат бош. Хушхабарро эълон на-мудан гир ва хизмати худро пурра ичро кун.

⁶ Ҳаёти ман мисли май то қатраи охиринаш дар қурбонгоҳ рехта шудааст, яъне хизматам ба охир расида истодааст. Ба наз-дикӣ аз дунё меравам. ⁷ Ман ба мисли варзишгар хуб мубориза бурда, то охир давидам ва имонро нигоҳ доштам. ⁸ Акнун маро мукофот, яъне точи росткорӣ интизор аст. Онро Худованд – Довари боадолат дар рӯзи баргаштанаш ба ман хоҳад дод. Ин мукофотро на танҳо ман, балки ҳамаи онҳое низ мегиранд, ки бозгашти Исои Масехро беҳад интизоранд.

Маслиҳатҳои шахсии Павлус

⁹ Тимотиос, кӯшиш намо, ки ҳарчи зудтар ба наздам – ба шаҳри Рум биёй. ¹⁰ Чунки Димос чизҳои ин дунёро дӯст дошт ва маро тарқ карда, ба шаҳри Тасолуники рафт. Крискис ба вилояти Ғалотия ва Титус бошад, ба вилояти Далмотия рафт. ¹¹ Фақат Луқо ҳамроҳи ман аст. Ҳангоми омаданат Марқусро бо худ биёй, зеро ӯ ба хизмати ман ёрӣ мерасонад. ¹² Ман Ти-хикосро ба шаҳри Эфесус фиристодам. ¹³ Ҳангоми омаданат чомаамро биёй. Ман онро дар шаҳри Трӯс дар хонаи Карпус монда будам. Инчунин, китобҳо, баҳусус қиматашонро биёй.

¹⁴ Искандари оҳангар ба ман бисёр бадӣ кард. Худованд му-вофиқи амалаш вайро ҷазо медиҳад. ¹⁵ Ту низ аз ӯ эҳтиёт шав, чунки ӯ саҳт бар зидди суханони мо баромада буд.

¹⁶ Дар суди якум ягон кас маро тарафдорӣ накард, ҳама маро тарқ намуданд. Бигзор Ҳудо инро ба онҳо гуноҳ хисоб накунад.

¹⁷ Лекин Худованд маро тарафдорӣ намуд. Ӯ ба ман қувват дод, ки хушхабарро эълон намоям. Ба шарофати ман ғайрияҳудиён

хушхабарро аз сар то охир шуниданд. Бале, Худованд маро тарафдорӣ карда, аз даҳони шер халос кард. ¹⁸Ӯ маро аз ҳар кори бад раҳоӣ дода, сихату саломат ба Подшоҳии осмониаш мебарад. Ба Ӯ то абад шаъну шараф бод! Омин!

Хайрухуш

¹⁹ Ба Прискилаву Акило ва аҳли оилаи Анисифӯрус аз номи ман салом расон. ²⁰ Арастус дар шаҳри Қурингиз монд ва Труғимуси беморро дар шаҳри Милитус гузоштам. ²¹ Қӯшиш кун, ки пеш аз зимистон ба ин ҷо расида биёй. Авбулусу Пу-дис, Линусу Клавдия ва ҳамаи имондорон ба ту салом мерасонанд. ²² Бигзор Худованд бо ту бошад ва ба ҳамаи шумо файзу меҳрубонӣ нишон диҳад.

НОМА БА ТИТУС

Пешгуфтор

Дар асри якуми милодӣ Худо муаллифи ин номаро, яъне Павлуси яхудиро бо хушхабар ба назди халқҳои дигар фиристод. Ин хушхабар дар бораи он шаҳодат медод, ки ба воситаи имон ба Исои Масех аз гуноҳ озод шудан мумкин аст. Титус шогирди боваринок ва яке аз дӯстони наздики Павлус буд. Ӯ ҳамроҳи Павлус ба сафарҳо баромада, хушхабари Худоро эълон мекард. Баъдтар Павлус шогирдаш Титусро дар ҷазираи Крит (як қисми Юнони ҳозира) гузошт, то ки Ӯ ба имондорони он ҷо ёрӣ расонад. Дар ин мактуб Ӯ дар бораи ҷамоати имондорони Крит ба Титус фармонҳо медиҳад ва ӯро рӯҳбаланд мекунад.

Аҳолии ҷазираи Крит дар байни халқҳои дигар номи бад доштанд ва дар сухани худ ноустувор буданд. Одамон онҳоро танбалу фиребгар меҳисобиданд. Аз байни критиён рафтори онҳое, ки ба Исои Масех имон оварда буданд, бояд дигаргун мешуд. Титус бояд ҳамин пайравони Исои Масехро насиҳат мекард, ки агар онҳо аз гуноҳҳояшон даст накашанд, хушхабар дар бораи Исои Масех бадном мешавад. Аз он ки Исо ба шахсони имоноварда ҳаёти нав бахшидааст, онҳо тафийир ёфта, бояд сулҳҷӯю ростқавл бошанд ва ба муҳтоҷон ёрӣ расонанд. Вакте ки онҳо рафтори нек мекунанд, дигарон зебоии пайдар дар бораи Исо мебинанд.

Дар ин мактуб Павлус ба Титус дар бораи хислатҳое, ки роҳбари ҷамоат бояд дошта бошад ва худи Титус чӣ гуна бояд

рафтор кунад, дастур медиҳад. Инчунин Павлус дар бораи рафтори калонсолон, ҷавонон, ғуломон ва иҷро кардани корҳои нек, ки бисёр муҳим аст, маслиҳат медиҳад.

Салом аз Павлус

1 ¹Салом Титус! Ман – Павлус, хизматгари Худо ва фиристодаи Исой Масех вазифадорам, ки имони интихобшудагони Худоро устувор гардонам. Инчунин, ростиеро ба онҳо таълим дихам, ки худотарсиро меомӯзонад. ²Ин ростиба онҳо умед мебахшад, ки ҳаёти абадиро соҳиб шаванд. Худо пеш аз оғариниши олам қарор кард, ки ҳаёти абадиро ба мо медиҳад ва ӯ ҳаргиз дурӯғ намегӯяд. ³Холо Худо дар вақту соати муносибаш паёми Худро ошкор кард, ки он бо фармони Худо Начотдиҳандай мо ба ман супурда шудааст, то ки онро ба одамон эълон кунам.

⁴Ба ту фарзанди ҳақиқиам, ки ҳар дуямон дар имон шарик ҳастем, файзу меҳрубонӣ ва сулҳу осоиштагии Худо Падар ва Начотдиҳандаемон Исой Масехро хоҳонам!

Вазифаи Титус дар ҷазираи Крит

⁵Туро барои он дар ҷазираи Крит монда омадам, ки корҳои боқимондаро ба анҷом расонда, мувофиқи фармони ман дар ҷамоати имондорони ҳар шаҳр роҳбаронро таъйин намойӣ. ⁶Лекин шахсе, ки ӯро роҳбари ҷамоати имондорон таъйин мекунӣ, бояд беайб бошад. Ӯ бояд ба зани ягонааш вафодор бошад. Инчунин, фарзандонаш бояд имондор бошанд, то ки касе онҳоро дар бадаҳлоқиву беитоатӣ айбдор карда натавонад.

⁷Сардор, ки корҳои Худоро назорат мекунад, бояд шахси беайб бошад. Ӯ бояд ҳавобаланд, бадқаҳр, майпараст, ҷангара ва ҷашмгурусна набошад. ⁸Баръакс вай бояд меҳмондӯст бошад ва некиро дӯст дорад. Ӯ бояд боандеша ва бойнсоф бошад. Ҳамчунин, худотарсона зиндагӣ кунад ва худро идора карда тавонад. ⁹Ӯ бояд ба паёми ростии таълим гирифтааш вафодор

бошад, то ки бо таълимоти солим дигаронро рӯҳбаланд кунад ва муқобилони ростиро сарзаниш намояд.

¹⁰ Бисёр шахсони беитоат, бехудагӣ, фиребгар, маҳсусан онҳое ҳастанд, ки барои начот ёфтани хатна лозим аст, мегӯянд.

¹¹ Ту бояд чунин одамонро манъ намоӣ, зоро онҳо бо таълими чизҳое, ки онро набояд таълим дод, ба хотири фоидани худ тамоми аъзоёни оилаҳоро аз роҳ мезананд. ¹² Ҳатто пайғамбаре аз байни худи критиён мегӯяд, ки «Аҳолии ҷазираи Крит ҳамеша дурӯғгӣ, ҳайвонҳои ваҳшӣ ва шикампарастони танбаланд».

¹³ Ин гуфтаҳо дурустанд. Барои ҳамин ту Титус, чунин одамонро саҳт сарзаниш кун, то ки имонашон солим бошад ва

¹⁴ ба афсонаҳои яхудиёну фармудаҳои одамоне, ки аз ростӣ рӯй гардондаанд, гӯш наандозанд.

¹⁵ Барои соғдилон ҳама чиз пок аст, аммо барои қасоне ки дилсиёҳу беимонанд, ягон чиз пок нест. Зоро ҳам фикру ҳам вичдони онҳо нопок аст. ¹⁶ Онҳо мегӯянд, ки Ҳудоро мешиносанд, аммо бо корҳои худ Ӯро рад мекунанд. Онҳо беитоат буда, ягон кори нек карда наметавонанд. Ҳудо аз онҳо нафратордорад.

Таълимоти солим

2 ¹ Аммо ту Титус, чизҳоеро ба имондорон таълим дех, ки ба таълимоти дуруст мувоғиқ бошанд. ² Ба мӯйсафедон таълим, дех, ки ҳушӯр, сазовори ҳурмат ва боандеша бошанд. Инчунин, ҳамеша имону мухаббат ва сабрашонро нишон диханд.

³ Ҳамчунин, ба пиразанон таълим дех, ки ҳудотарсона рафтор кунанд. Онҳо набояд ғайбатҷӣ ва майпараст бошанд. Баръакс бояд ба ҷавонзанон некӯиро ёд диханд, ⁴ то ки онҳо шавҳару кӯдакони ҳудро дӯст доранд. ⁵ Инчунин, боандеша, покдоман, машғули кори ҳона, некӯкор ва таҳти итоати шавҳарони ҳуд бошанд, то ки қаломи Ҳудо бехурмат нагардад. ⁶ Ҷавонмардонро низ насиҳат намо, ки боандеша бошанд.

⁷ Ҳудат ҳам бо ҳама гуна амалҳои некат ба онҳо намуна шав. Бигзор таълимдиҳии ту ростқавл ва ҷиддӣ буданатро нишон

дихад.⁸ Гуфтори дурустро ба кор бар, то ки шахсони муқобил шарманда шуда, дар бораи мо сухани бад гуфта натавонанд.

⁹ Ба ғуломон бигӯ, ки бояд ҳамеша ба ҳӯчаинони худ итоат кунанд ва қӯшиш намоянд, ки аз ҳар ҷиҳат ба онҳо писанд оянд. Гапгардонӣ¹⁰ ё дуздӣ накунанд, баръакс худро шахсони боваринок ва нек нишон диханд. Рафтори хуби онҳоро дида, дигарон ба таълимот дар бораи Худо Начотдиҳандаи мо ҷалб мешаванд.

¹¹ Зеро файзу меҳрубонии Худо, ки ба ҳама одамон начот меорад, зоҳир шудааст. ¹² Ин файзу меҳрубонӣ ба мо таълим медиҳад, ки худонотарсӣ ва ҳавасҳои дунявиамонро тарк карда, дар ин дунё хирадмандонаву росткорона зиндагӣ кунем ва худотарс бошем. ¹³ Дар айни ҳол интизори умеди рӯзи пуршукуӯх, яъне бо тантана баргаштани Исои Масех, ки Худои бузург ва Начотдиҳандаамон аст, бошем. ¹⁴ Ӯ ҷонашро барои мо фидо карда, моро аз тамоми бадкориҳо озод намуд. Инчунин, моро аз ғуноҳҳоямон пок соҳта, ҳалқи Худ гардонд, то ки барои иҷрои корҳои нек боғайрат бошем.

¹⁵ Титус, ту ин ҷизҳоро таълим дода, насиҳат намо, бо тамоми қудрат онҳоро ислоҳ кун ва нагузор, ки дигарон нисбат ба ту беҳурматӣ кунанд.

Некӯкорӣ

3 ¹ Ба имондорон хотиррасон намо, ки ба ҳукumatдорон ва сарварон итоат кунанд. Онҳо бояд фармонбардор ва барои кори нек кардан омода бошанд. ² Имондорон набояд дар бораи ягон қас бадгӯйӣ кунанд. Баръакс, бояд аз ҷанҷол дурӣ ҷӯянд, сұлҳҷӯ ва нисбат ба ҳамаи одамон нармдил бошанд.

³ Мо ҳам замоне беандеша, беитоат, гумроҳ ва ғуломи шаҳвату ҳаловатҳои ғуногун будем. Ҳаётамон пур аз қинаву ҳасад буд ва мо нисбат ба ҳамдигар нафрат доштем. ⁴ Аммо ҳангоме ки меҳрубонию инсондӯстии Худо Начотдиҳандаи мо зоҳир шуд, ⁵ Ӯ моро на ба хотири корҳои некамон, балки аз рӯйи раҳму шафқаташ начот дод. Ӯ ба воситаи Рӯхулқудс, яъне Рӯҳи Худо

Титус 3

гунохҳои моро шуста, ба мо таваллуди нав ва ҳаёти нав бахшид.
⁶Худо ба воситаи Начотдиҳандаи мо Исои Масех Рӯҳашро ба
фаровонӣ ба мо бахшид, ⁷то ки ба воситаи файзу меҳрубониаш
сафед шуда, дилпур гардем, ки соҳиби ҳаёти абадӣ мешавем.
⁸Ин суханон дурустанд ва ман меҳоҳам, ки ту ба ин чизҳо
аҳамияти маҳсус дихӣ, то онҳое ки ба Худо бовар мекунанд,
андеша карда, бо корҳои нек машғул шаванд. Чунин таълимот
барои одамон хубу фоидаовар мебошанд.

⁹ Аз муҳокимаҳои аблиҳона, наасабномаҳои аҷдодон ва аз
баҳсҳо дар бораи шариати Мусо дур бош. Ин корҳо бефоида ва
беарзишанд. ¹⁰Агар касе дар байнатон ҷудоӣ андозад, ўро як-ду
бор огоҳ куну дигар ба ӯ кордор Nashav. ¹¹Чунин одам гумроҳ
шуда, ба сабаби гунохҳояш ба худ хукми ҷазо баровардааст.

Дастурамалҳои охирини Павлус

¹² Ҳангоме ки ба наздат ё Артемос ё Тихикосро мефирист-
там, кӯшиш намо, ки зуд ба наздам ба шаҳри Ниқӯпулис
биёй. Зоро ман қарор додам, ки ин зимистонро дар он ҷо гу-
заронам. ¹³Ҳаматарафа кӯшиш намуда, барои сафари Зеноси
хуқуқшинос ва Апуллус ёрӣ расон, то ки онҳо аз чизе камӣ
надошта бошанд. ¹⁴Бигзор имондорони Крит ба корҳои нек
дода шуданро ёд гиранд, то дар муҳтоҷии дигарон ёрӣ расо-
нанду бесамар набошанд.

¹⁵ Ҳама ҳамроҳони ман ба ту салом мерасонанд. Ба имон-
дороне, ки моро дӯст медоранд, салом расон. Бигзор файзу
меҳрубонии Ҳудованд бо ҳамаи шумо бошад!

НОМА БА ФИЛЕМУН

Пешгуфтор

Ин мактуби дархосташро Павлус ба Филемүн ном шахсе, ки дар асоси нақли Павлус ба Исои Масех имон овардааст, навиштааст. Павлус аз Филемун дархост мекунад, ки Онисимусро, ки ғуломи Филемун буда аз наздаш гурехта аст, ҳамчун бародар дар имон қабул қунад. Зеро бо Онисимус чунин ҳодисае рўй дод, ки баъд аз гурехтанаш тасодуфан бо Павлус воҳӯрда, хушхабари Исои Масехро шунида имон овард. Онисимус барои гурехтанаш ҳатто ҷазои марг гирифтанаш мумкин буд, бинобар ин Павлус ҳангоми ба пеши соҳибаш фиристодани Онисимус номай дархост мефиристад. Ин номаро Павлус эҳтимолан аз зиндан ҳамон замоне навиштааст, ки «Нома ба қулассиён»-ро менавишт, чунки номҳои имондороне, ки ҳамроҳаш дар зиндан буданд – Эпафрос, Марқус, Аристархус, Димос ва Луқо дар Номаи Қулассиён низ зикр шудаанд. Пас, шояд Филемүн ва ҷамоати хонагиаш, ҳоҳар Апфия ва Архипус низ дар шаҳри Қулассо зиндагӣ мекарданд. Павлус инчунин умед дорад, ки ба наздикӣ аз зиндан озод шуда, меҳмони Филемун шавад.

Саломи Павлус ба Филемун

1 ¹Салом Филемуни азиз, дўст ва ҳамкори мо! Ман, Павлус, ки ба хотири Исои Масех зинданӣ ҳастам, ҳамроҳи бародари мо Тимотиос ба ту²ва ҷамоати хонагиат, ба ҳоҳар Апфия

ва ҳамсафи мо Архипус³ файзу меҳрубонӣ ва сулҳу осоиштагии Падари мо Худо ва Худовандамон Исои Масехро хоҳонем!

Мухаббат ва имони Филемун

⁴Туро дар дуоҳоям ба ёд оварда, доимо Худоямро шукр мегӯ-ям, ⁵зоро шунидам, ки ба тамоми ҳалқи Худо мухаббат нишон медиҳӣ ва ба Худованд Исои Масех бовафо ҳастӣ. ⁶ Бигзор имони ту, ки дар бародарӣ дида мешавад, фаҳмиши туро дар бораи ҳама баракатхое, ки дар Масех дорӣ, афзун намояд. ⁷Бародари азиз, мухаббати ту маро хеле хурсанд ва рӯҳбаланд намуд, чунки ту ба дили имондорон қувват баҳшидӣ.

Павлус аз Филемун дар бораи Онисимус ҳоҳиш мекунад

⁸Гарчанде аз Масех ихтиёр дорам, ки ба ту далерона фармон дидҳам, ⁹лекин баҳри мухаббати мо хостам ҳамчун Павлуси пир ва акнун зиндонӣ ба хотири Исои Масех, аз ту ҳоҳиш кунам. ¹⁰Ҳоҳишам дар бораи Онисимус аст, ки дар зиндон ба воситай ман имон овард. ¹¹Пеш Онисимус ба ту даркор набуд, лекин ҳоло ба ҳардӯямон ҳам даркор* аст. ¹²Ӯро ба ту гӯё бо ҷони ҳуд бармегардонам. ¹³Хеле меҳостам, дар наздам бошаду ҳангоме ки барои ҳушхабар зиндонӣ ҳастам, ба ҷойи ту ба ман ҳизмат кунад. ¹⁴Аммо бе розигии ту ин корро кардан наҳостам, то ки некиат на аз рӯйи маҷбурий, балки бо хости ҳудат бошад. ¹⁵Шояд барои ҳамин Онисимус ба муддате аз ту чудо карда шуда буд, ки сипас то абад бо ту монад. ¹⁶Лекин акнун ӯ на ҷун ғулом, балки хеле болотар, ҳамчун бародари азизат бошад. Барои ман Онисимус хеле азиз аст, лекин барои ту ӯ ҳамчун коргар ва пайрави Масех азистар аст.

¹⁷Инак, агар маро шарики ҳуд донӣ, ӯро тавре қабул намо, ки гӯё маро қабул мекарда бошӣ. ¹⁸Ҳар зараре, ки ба ту расондааст ё ҳар ҷизе, ки қарздор шудааст, ман ба сари ҳуд мегирам. ¹⁹Ана, ман, Павлус, ҳудам ба ту менависам, ки қарзҳои

* 1:11 Маънои номи Онисимус «даркор» ё «фоиданок» аст.

Филемун 1

ўро бармегардонам, агарчи метавонистам гўям, ки худи ту бо буду шудат аз ман қарздор ҳастӣ. ²⁰ Бале, бародар, меҳоҳам ба хотири Худованд аз ту фоидае бинам. Диламро дар Масех қувват баҳш! ²¹ Дилам аз ту пур аст, ки гапи маро ба замин намегузорӣ. Ман медонам, ки ту аз гуфтаам бештар мекунӣ, аз ҳамин сабаб ба ту менависам. ²² Боз ҳоҳише дорам, ки ба-роям ҳуҷрае тайёр кунӣ, чун умединорам, ки бо дуоҳои шумо ба наздатон бармегардам.

Хайрухуш

²³ Эпафрос, ки ба хотири Исои Масех бо ман зиндонӣ аст, ба ту салом мерасонад. ²⁴ Инчунин салом ба ту аз ҳамкоронам Маркус, Аристархус, Димос ва Луқо. ²⁵ Бигзор файзу меҳрубонии Худованд Исои Масех бо рӯҳи шумо бошад!

НОМА БА ИБРИЁН (ЯХУДИЁН)

Пешгуфтор

Ибриён, ки барояшон нома равона шуда буд, номи қадимаи халқи яхудӣ аст. Ин нома баъд аз 30—40 соли марг ва зиндашавии Исои Масех аз тарафи яке аз роҳбарони чамоати имондорон навишта шудааст. Дар он айём аллакай бисёр одамон аз халқҳои гуногун, аз он чумла ибриён, ба Исо имон оварда, пайрави таълимоташ шуда буданд. Муаллифи нома ба имондорони яхудӣ муроҷиат менамояд, чунки онҳо дар замони навишта шудани ин нома аз дасти ҳамвatanони беимони худ азобу уқубат мекашиданд. Ба онҳо фишор оварда мешуд, ки аз имони нав даст кашида, ба дини пештараи худ, ки аз риояи шариат иборат буд, баргарданд. Муаллиф хонандагони худро аз ин роҳ боздоштани шуда, аз рӯйи навиштаоти худи онҳо исбот мекунад, ки Исо Начотдиҳанда ва Масех аст. Яъне Ӯ ҳамон Таъиншудаи Худост, ки дар бораи омаданаш Худо ба асосгузори халқи яхудӣ — Иброҳим ваъда дода буду тӯли ҳазорсолаҳо пайғамбарон омадани Ӯро пешгӯйӣ мекарданд.

Дар нома нишон дода мешавад, ки тамоми расму ойини динии яхудиён як мақсад дошт ва он ҳам тайёр намудани роҳ ба омадани Масех буд. Шариати Худо, ки яхудиён аз Мусо қабул карда буданд, ба воситай фариштагон расонда шуда буд. Аммо мақоми Исо аз мақоми фариштагон болотар аст. Агар яхудиён Мусоро асосгузори маъбад, яъне хонаи Худо ва хизматгузори

бовафои Ӯ ҳисобанд, Масех дар хонаи Худо Писар ҳисобида мешавад. Пас Ӯ аз Мусо низ бузургтар аст.

Яке аз қабилаҳои ҳалқи Истроил қабилаи Левӣ буд, ки барои хизмати ибодат аз байни ҳамин қабила хизматгузорон таъин мешуданд. Коҳинон ва саркоҳин бошанд, факат аз насли Ҳорун – бародари Мусо интихоб мешуданд. Лекин Исои Масех аз қабилаи Яхудо буд. Бинобар ин хизмати коҳиние, ки Ӯ сар кард, тамоман нав буда, на дар замин, балки дар осмон аст. Аз ин рӯ, хизмати Исо ҳамчун саркоҳин аз хизмати левизодагон бузургтар аст. Инҷунин, қурбоние, ки Ӯ кард, аз қурбонҳои замони аҳди пештара бузургтар буд, чунки дар он замон ҳайвонҳоро қурбонӣ мекарданд, аммо Масех барои баҳшида шудани гуноҳҳои одамон Ҳудро ба Ҳудо қурбонӣ кард. Як қурбонии комили Исо то абад басанда шуд. Акнун ба қурбонҳои дигар ҳоҷат нест.

Муаллиф огоҳ мекунад, ки агар касе аз Исои Масех даст қашад, ба он баробар аст, ки аз Ҳудо зинда рӯй гардонда бошад. Барои тасдиқи ин дар нома воеаи аҷдодони яҳудӣ оварда шудааст, ки дар биёбон зидди Ҳудо шӯриш бардоштанду ҷазояшонро диданд. Ҳоло пайғом дар бораи Исо дода шудааст, ки аз пайғоми замони аҷдодон бузургтар ва беҳтар мебошад. Пас онҳое, ки дар бораи Исо мешунаванду нисбат ба Ӯ хунукназарӣ мекунанд, ҳаргиз аз ҷазо ғурехта наметавонанд.

Дар охири нома муаллиф хонандагонро рӯҳбаланд менамояд, ки аз қаҳрамонони ҳуд ибрат гирифта, ба омадани Наҷотдиҳанда нигарон бошанду дар рӯ ба рӯйи ҳар гуна ранҷу азобҳо истодагарӣ карда, якдигарро дастгириӣ намоянд.

Мақоми Писар баландтар аз фариштагон

1 ¹Дар замони қадим Ҳудо ба аҷдодони мо ба воситаи пайғамбарон бо роҳҳои гуногун гаштаю баргашта гап мезад.

²Аммо дар ин замони охир Ӯ ба мо ба воситаи Писари Ҳуд гап задааст. Ҳудо ҷаҳон ва тамоми мавҷудотро ба воситаи Писараш

офарид ва ҳама чизро ба ихтиёри Ү дод.³ Писар дурахши шухрату ҷалоли Ҳудоро нишон медиҳад ва аз ҳар ҷиҳат монанди Ҳудо буда, бо амри пурқудраташ тамоми олами мавҷудотро идора мекунад. Баъд аз пок кардани гуноҳҳои одамизод Писар дар боло аз дасти рости Ҳудои Олимақом нишааст.

⁴ Аз ин дида мешавад, ки мақоми Писар аз мақоми фариштагон хеле баландтар аст, чунки Ҳудо на фариштагон, балки Ӯро Писар хондааст. ⁵ Охир, Ҳудо ба ҳеч қадом фаришта нагуфтааст: «Ту Писари Ман ҳастӣ. Имрӯз Ман Падари Ту шуда-ам».*

Ё гуфта бошад, ки

«Ман Падари Ӯ мешавам ва Ӯ Писари Ман мешавад»**

⁶ Инчунин ҳангоми ба ҷаҳон овардани Писари аввалаш Ҳудо мегӯяд:

«Бигзор ҳамаи фариштагони Ҳудо ба Ӯ саҷда кунанд».

⁷ Дар бораи фариштагон бошад, Ҳудо мегӯяд, ки

«ин хизматгоронашро ба шакли шамолу шуълаҳои оташ табдил медиҳад»***

⁸ Аммо ба Писар Ҳудо мегӯяд:

«Тахти Ту, эй Ҳудо, то абад пойдор аст!

Ту дар подшоҳият одилона ҳукмронӣ мекунӣ.

⁹ Ту дурусткориро дӯст доштай ва бадиро ҷашми дидан надорӣ.

Бинобар ин, Ҳудо, ки Ҳудои Ту аст, Туро аз шодӣ лабрез намуда, болотар аз шариконат таъянин кардааст»****

¹⁰ Ҳамчунин Ҳудо ба Писараш мефармояд:

«Эй Ҳудованд, дар ибтидо Ту асосгузори замин будӣ ва қабатҳои осмон кори дастони Туст.

* 1:5 Забур 2:7

** 1:5 2 Подшоҳон 7:14

*** 1:7 Забур 103:4

**** 1:9 Забур 44:7-8

- 11 Замину осмон нест мешаванд,
лекин Ту то абад хоҳӣ монд.
Онҳо мисли либос фарсуда мешаванд.
- 12 Ба мисли чома замину осмонро печонда ҷамъ мекунӣ
ва ҳамон тавре ки либосро иваз мекунанд, ин ҷаҳонро
иваз менамойӣ.
- Аммо Ту якхел меистӣ ва умри Ту беохир аст».*
- 13 Ҳудо ҳеч вақт ба ҳеч фариштае нагуфтааст:
«То даме ки душманонатро зери пойҳоят нагузорам,
аз дасти ростам бишин»**.
- 14 Пас фариштагон кистанд? Онҳо рӯҳҳои хизматгузори Ҳу-
до ҳастанд ва барои хизмати онҳое фиристода мешаванд, ки
насибашон начот ёфтанд аст.

Огоҳӣ аз бепарвой ба паёми Ҳудованд

2 ¹Бинобар ин мо бояд ба он чи дар бораи Писар шунидаем,
диққати бениҳоят зиёд дихем, то ки аз он дур нашавем.
²Дар гузашта паёми шариат ба воситай фариштагон эълон шу-
да буд. Ин паёми шариат чунон эътибори зиёд дошт, ки агар
аҷдодонамон аз он сарпечӣ ё ба он беитоатӣ мекарданд, сазо-
вори ҷазо мешуданд. ³Холо бошад, мо паёми аз он бузургтаре
гирифтаем. Акнун агар мо ба ин паёми бузург дар бораи начот
бепарвой нишон дихем, аз ҷазо ҳаргиз турехта наметавонем.
Аввалан, ин начотро Ҳудованд эълон карда буд ва баъд онҳое,
ки шунида буданд, онро ба мо расонданд. ⁴Дар айни замон,
ки паёми начот ба мо дода шудааст, Ҳудо рост буданашро бо
аломоту корҳои ачиб ва муъчизаҳои гуногун тасдик кард. Ин-
ҷунин ростии паёми начот ба воситай атоҳои рӯҳоние тасдик
мегардад, ки Рӯҳулкудс, яъне Рӯҳи Ҳудо ба ҳар касе, ки ҳоҳад,
мебахшад.

* 1:12 Забур 101:26-28

** 1:13 Забур 109:1

Роҳбари комили мо сўйи начот

⁵Худо ҳатто дар олами оянда, ки мо дар борааш гуфта истодаем, фариштагонро хукмрон нагузоштааст. ⁶Баръакс дар як чойи навиштачот касе ба Худо чунин гуфтааст:

«Инсон кист, ки Ту дар борааш фикр мекунӣ
ва писари одамизод кист, ки Ту ба вай ғамхорӣ менамойӣ?»

⁷ Ту ўро андак вакт аз фариштагон поёнтар гузоштий
ва бо шухрату ҷалол ва ифтихор сарафroz гардонида,
⁸ ҳама чизро зери пояш гузоштай».*

Модом ки Худо ҳама чизро зери пойи инсон гузоштааст, пас дигар чизе намондааст, ки таҳти ҳукмронии ў набошад. Аммо ҳозир мо намебинем, ки ҳама чиз таҳти ҳукмронии одам бошад. ⁹ Валекин мо Исоро мебинем, ки ба андак вакт аз фариштагон поёнтар гузошта шуда буд. Азбаски ў маргро аз сар гузаронд, акнун бо шухрату ҷалол ва ифтихор сарафroz гашта, ҳукмронӣ мекунад. Ин аз сабаби файзу меҳрубонии Худо буд, ки ў ба ҷойи ҳама маргро ҷашид.

¹⁰Худо ки ҳама чизро барои Худ оғаридааст, меҳост, фарзандони зиёдро ба шухрату ҷалолаш шарик гардонад. Барои ин ў лозим донист, ки Исоро ба воситай азобҳо роҳбари комиле гардонад, то ки фарзандонро ба сўйи начот бурда расонад. ¹¹Охир ҳам Исо, ки Поккунандаи имондорон аст, ҳам имондорони покшаванд аз як Падаранд. Бинобар ин Исо ор накарда онҳоро бародар ҳонда, ¹²ба Худо мегӯяд:

«Ман дар бораи Ту ба бародаронам эълон мекунам
ва дар пеши тамоми ҷамъомади онҳо таърифу тавсифи
Туро мекунам»**.

¹³ Исо боз мегӯяд: «Ман ба ў таваккал мекунам» ва «Ана Ман ва онҳое, ки Худо бароям ҳамчун фарзанд додааст»***.

* 2:8 Забур 8:5-7

** 2:12 Забур 21:23

*** 2:13 Ишаъё 8:17-18

¹⁴ Азбаски фарзандони Худо инсон ҳастанд ва аз гүшту хун иборатанд, Исо низ инсон шуд. Зеро фақат инсон шуда Ү метавонист, бо марги Худ құдрати шайтонро, ки одамонро ба марг мебурд, нобуд қунад. ¹⁵ Инчунин Исо онҳоеро, ки аз марг метарсиданду тамоми умри худ мисли ғуломони шайтон зиндагī мекарданد, бо марги Худ озод намуд. ¹⁶ Аниқ аст, ки Ү на ин ки ба фариштахо, балки ба мо, ки аз насли Иброхим ҳастем, ёрій медиҳад. ¹⁷ Вазифаи саркоҳин иборат аз он аст, ки ҳар сол барои гуноҳҳои тамоми ҳалқ ба Худо қурбонӣ қунад. Пас барои саркоҳини раҳмдилу бовафо дар хизмати Худо шудан ба Исо лозим буд, ки аз ҳар ҷиҳат ба бародарони Худ монанд гардад. Танҳо дар ин сурат Ү қурбониеро, ки гуноҳҳои одамонро аз байн мебарад, тақдим карда метавонист. ¹⁸ Исо ки Худ дар вакти аз озмоишҳо гузаштан азоб қашида буд, акнун ба онҳое, ки аз озмоиш мегузаранд, ёрій расонда метавонад.

Бартарии Исо аз Мусо

3 ¹Пас, эй бародарону ҳоҳарон, ки аз они Худо ҳастеду ба даргоҳи Худо даъват шудаед, дар бораи Исо, ки мо Ӯро фиристодаи Худо ва саркоҳин эълон мекунем, бомулохиза фикр қунед. ²Ҳамон тавре ки Мусо ба тамоми хонаводай Худо вафодор буд, Исо низ ба Худо дар вазифаи ба он таъиншудааш вафодор монд. ³Аммо, чӣ қадаре ки шухрату ҷалоли бинокори хона аз худи хона бештар аст, ҳамон қадар Исо аз Мусо дида сазовори шухрату ҷалоли бештаре гардид. ⁴Ҳар хона бо дасти касе сохта мешавад, аммо бинокори ҳама чиз Худост. ⁵Мусо ба тамоми хонаводай Худо ҳамчун хизматгораш вафодор буд, то ки намунаи он ростие бошад, ки Худо дар оянда аён карданӣ буд. ⁶Масех бошад, ҳамчун Писар ба хонаводай Худо сохиби вафодор аст. Ва хонадони Ӯ мо ҳастем, ба шарте ки бовариамонро дилпурона нигоҳ дөрем ва хурсандона умединори он чизҳое бошем, ки Худо бароямон мекунад.

Огохī аз саркашī кардан ба Худо

⁷ Пас, бо гуфтаи Рӯхулкудс:

«Имрӯз ки овози Худоро мешунавед, ⁸ саркашī
накунед,

чунон ки халқи Истроил шӯриш карда,
ҳангоми дар биёбон аз озмоиш гузаштанаш ба Худо
беитоатӣ карда буд».

⁹Худо боз гуфтааст: «Аҷдодони шумо корҳои Маро тӯли чил
сол дар биёбон медиданд, vale боз ҳам косаи сабрамро лаб-
рез мекарданд. ¹⁰ Аз ин сабаб Ман аз он насл ҳашмгин шуда,
гуфтам, ки

Онҳо ҳамеша дар дили худ аз Ман рӯй мегардонанд
ва роҳҳои Маро нафаҳмидаанд.

¹¹ Пас, дар ғазаби Худ қасам ҳӯрдам,
ки онҳо ҳаргиз ба истироҳати Ман дохил
намешаванд».*

¹² Эй бародарону хоҳарон, эҳтиёт шавед, ки касе аз шумо
дили сиёҳу беимоне, ки аз Худои зинда рӯй мегардонад, на-
дошта бошад. ¹³ Балки ҳар рӯз ба яқдигар насиҳат кунед. То он
замоне, ки ҳанӯз «имрӯз» номида мешавад, насиҳат кардан-
ро давом дихед. Дар акси ҳол шумо ба фиреби гуноҳ афтода,
шахси саркаш мешавед.

¹⁴ Охир мо шарики Масеҳ гаштаем ва шарик мемонем, ба
шарте ки боварии аввалай худро то ба охир маҳкам нигоҳ до-
рем. ¹⁵ Чи тавре ки пештар гуфта шуда буд:

«Имрӯз ки овози Худоро мешунавед, саркашī накунед,
чунон ки халқи Истроил ҳангоми шӯриш саркашī
карда буд».

¹⁶ Кихо овози Худоро шуниданду шӯриш бардоштанд? Мо
медонем, ки ин ҳамаи онҳое буданд, ки Мусо аз Миср берун
овард. ¹⁷ Худо аз кӣ чил сол ҳашмгин буд? Чунон ки медонем,

* 3:11 Забур 94:7-11

аз ачдодони гунаҳкорамон, ки аз барои гуноҳ часадҳояшон дар биёбон монд.¹⁸ Дар ҳаққи кихо Худо қасам хӯрда гуфт, ки ба истироҳати Ӯ дохил намешаванд? Мо ҳама медонем, дар ҳаққи онҳое, ки итоат накарданд.¹⁹ Хулоса, мо мебинем, ки онҳо аз сабаби беимониашон ба истироҳати Худо дохил шуда натавонистанд.

Ваъдаи истироҳат барои имондорон

4 ¹Пас, дар сурате ки ваъдаи ба истироҳати Худо дохил шудан ҳанӯз эътибор дорад, бояд эҳтиёт шавем, мабодо маълум шавад, ки касе аз шумо ин ваъдаро аз даст додааст. ²Зоро ин хушхабар ба мо низ ҳамон тарзе эълон шудааст, ки ба ачдодонамон эълон шуда буд. Лекин ба онҳо шунидаашон фоида набахшид, чунки ба имони онҳое, ки ба ин ҳабар гӯш карданд, шарик нашуданд. ³Вале мо ки имон овардаем, ба он истироҳат роҳ меёбем. Дар бораи дигарон бошад, Худо фармудааст:

«Пас, дар ғазаби Худ қасам хӯрдам,
ки ҳаргиз ба истироҳати Ман дохил намешаванд»,
хол он ки истироҳати Ӯ аз вакти оғариниш вучуд дорад. ⁴ Мо инро аз навиштаот медонем, ки дар як чойи он дар бораи рӯзи ҳафтум чунин гуфта шудааст: «Худо дар рӯзи ҳафтум аз ҳамай корҳои Худ истироҳат кард».* ⁵ Боз дар қисме, ки болотар гуфта гузаштем, омадааст, ки «ҳаргиз ба истироҳати Ман дохил намешаванд».

«Барои баъзеҳо ҳанӯз имконияти дохил шудан ба ин истироҳат ҳаст. Вале онҳое, ки пештар барояшон хушхабар эълон шуда буд, аз сабаби беитоатӣ дохил нашуданд. ⁷ Бинобар ин Худо рӯзи дигареро борои дохил шудан ба истироҳати Ӯ мукаррар мекунад ва онро «имрӯз» меномад. Баъд аз солҳои зиёд Худо ба воситай Довуд дар бораи ин рӯз, чунон ки аллакай қайд кардем, ин тарз эълон мекунад: «Имрӯз ки овози Худоро мешунавед, саркашӣ накунед».

* ^{4:4} Ибтидо 2:2

⁸Халқи Истроил бо роҳбарии Юшаъ заминеро, ки Худо барояшон вაъда дода буд, соҳиб шуда бошад ҳам, истироҳат накард. Агар ба истироҳати Худо дохил мешуданд, дертар Худо дар бораи рӯзи дигари истироҳат гап намезад. ⁹Пас, истироҳати рӯзи шанбе барои халқи Худо то ҳол ҳаст. ¹⁰Ҳар касе, ки ба истироҳати Худо дохил шавад, ба мисли Худо аз корҳояш дам мегирад. ¹¹Пас, биёед ҷидду ҷаҳд кунем, ки ба ин истироҳат дохил шавем, то ҳеч кас аз сабаби беитоатӣ мисли гузаштагон инро аз даст надихад.

¹²Охир каломи Худо зинда ва таъсирбахш аст. Он аз ҳар шамшери ду тарафаш тез диди чуқуртар ба дохили мо даромада, таъсир мерасонад. Калом ҷонро аз рӯҳ ва буғумҳоро аз иликҳо чудо намуда, фикру ниятҳои дилро фош мекунад. ¹³Ҳеч чиз дар тамоми оғариниш аз назари Худо пинҳон нест, балки ҳама чиз дар пеши Ӯ лучу урён ва кушоду ошкор аст. Мо барои ҳама чиз дар пеши Ӯ ҷавоб медиҳем.

Исо саркоҳини бузург

¹⁴Пас биёед имони эълон мекардаамонро маҳкам нигоҳ дорем. Охир саркоҳине, ки мо дорем, он чунон бузург аст, ки аз қабатҳои осмон гузашта рост ба даргоҳи Худо дохил шудааст ва ин саркоҳин Писари Худо Исо аст. ¹⁵Саркоҳини мо аз ҷумлаи онҳое нест, ки сустии моро надонад, чунки Ҳудаш аз ҳар ҷиҳат ба монанди мо ба васваса дучор шудааст, вале гуноҳ накардааст. ¹⁶Бинобар ин биёед, ба пеши таҳти файзу меҳрубонии Худо бочуръат оем, то Худо ба мо раҳм карда, дар вакти муҳтоҷӣ бароямон аз рӯйи файзу меҳрубониаш ёрӣ дихад.

5 ¹Ҳар саркоҳин аз байни мардум барои он интиҳоб мешавад, ки дар пеши Худо намояндаи онҳо бошад. Вазифаи вай аз ин иборат аст, ки ҳадяҳои мардумро ба Худо тақдим намоянду барои гуноҳҳо қурбонӣ кунад. ²Ӯ ба онҳое, ки надониста гуноҳ мекунанд ё гумроҳ мешаванд, метавонад, бо дилсӯзӣ муносабат кунад, чунки аз ҳудаш ҳам ҳатоӣ сар мезанад. ³Аз ин

پұрғарын бояд на фақат барои гуноххой халқ, балки барои гуноххой худ низ қурбоній кунад.

⁴ Ҳеч кас ин ифтихори саркохин шуданро худаш ба даст оварда наметавонад. Ү бояд аз тарафи Худо ба мисли Хорун, ки саркохини аввал буд, барои ин хизмат даъват шавад. ⁵ Масех ҳам ифтихори саркохин шуданро Худ ба даст наовардааст, балки Худо бо чунин суханон «Ту Писари Ман ҳастай. Имрұз Ман Падари Ту шудаам»* ба Ү ин ифтихорро дод.

⁶ Инчунин, Худо дар чойи дигари навишташот гуфтааст: «Ту то абад кохин ба мисли Малкисодак ҳастай**».

⁷ Масех ҳангоми ҳаёти заминиаш бо фарёдхой баланд ва ашкрезихо ба Ҳамоне, ки қудрати аз марг халос карданы Үро дошт, дуо ва илтичио кард. Дуояш ба хотири худотарс буданаш мустараб шуд. ⁸ Ҳарчанд Писар бошад ҳам, бояд дар амал дарду азоб мекашид, то ки аз тачрибай Худ маънни итоатро омұзад. ⁹ Ба воситай ҳамин Исо саркохини комил гардида, барои ҳамаи итоаткоронаш Худ сарчашмаи начоти абадй гардид. ¹⁰ Ва Ү аз ҷониби Худо саркохини ба мисли Малкисодак таъян шудааст.

Огохӣ барои аз Худо дур нашудан

¹¹ Дар ин бора чизҳои бисёре гуфтаний дорем, лекин фаҳмондан ба шумо душвор аст, чунки гапҳо ба гүшҳои шумо намедароянд. ¹² Шумо ки солҳои зиёд имондор ҳастед, кайҳо боз мебоист муаллими дигарон мешудед. Лекин ҳоло ба худи шумо муаллиме даркор аст, ки асосҳои таълимоти Худоро ба шумо омұзонад. Шумо мисли күдаки навзод ҳастед, ки на ба ҳӯроки сахт, балки ба шир муҳточед. ¹³ Касе ки ҳанұз шир меҳұрад, нишон медиҳад, ки дар зиндагии рұхоній ақибмонда аст ва то ҳол дурустро аз нодуруст фарқ намекунад. ¹⁴ Аммо чунон ки ҳӯроки бокувват барои калонсолон аст, таълимоти бокувват

* 5:5 Забур 2:7

** 5:6 Забур 109:4

низ барои онҳоест, ки ба камол расидаанд. Чунки онҳо барои сиёҳро аз сафед фарқ кардан ботачриба шудаанд.

6 ¹Пас биёед, ба таълимоти ибтидой дар бораи Масех гаштаю баргашта барнагардем, балки роҳи ба камол расиданро давом диҳем. Шумо аллакай таълимоти асосиро гирифтаед, ки он дар бораи тавба кардан аз корҳои марговар ва имон овардан ба Худост. ²Инчунин, таълимоти асосӣ аз қоидаҳои шустушӯйӣ, расму русуми ба имондорон даст гузоштан, зиндашавии мурдагон ва аз ҷазои абадӣ иборат аст. Лозим нест, ки онҳоро ба шумо таълим додан гирем. ³Ана Худо хоҳад, дар таълим пеш меравем.

⁴⁻⁶ Шахсоне ҳастанд, ки Худо фикрашонро як бор равшан кардаасту мазаи ҳадаяи осмонро ҷашидаанд ва баробари дигар имондорон Рӯҳулқудс барояшон низ дода шудааст. Онҳо хубии қаломи Худо ва қудратҳои замони ояндаро ҷашидаанд, лекин бо вучуди ҳамаи ин аз имон даст қашидаанд. Чунин одамонро боз ба тавба овардан ғайриимкон аст, чунки онҳо Писари Худоро бори дигар гӯё бо дастони худ ба салиб мекӯб мекунанд. Бо ин корашон Ӯро дар назари ҳама расво месозанд.

⁷ Замине, ки пас аз серборонӣ нарм гашта, ба қишткунандагон ҳосили ғоидаовар мерӯёнад, аз Худо баракат меёбад. ⁸ Аммо замине, ки ҳору ҳас мерӯёнад, бефоида ва наздики лаънат шудан аст, ки оқибат сӯзонда мешавад.

⁹ Эй азизон, гарчанде ин суханонро гӯем ҳам, дар мавриди шумо дилпур ҳастем, ки ҳолати имони шумо беҳтар аст ва ин ҳолат шуморо ба начот бурда мерасонад. ¹⁰ Зоро Худо беинсоф нест, ки амали шумо ва муҳаббатеро, ки ба хотири номи Ӯ дар роҳи хизмат ба ҳалқи Худо нишон додаед ва нишон медиҳед, фаромӯш кунад. ¹¹ Орзуи мо ин аст, ки ҳар яки шумо ҳамин ҷидду ҷаҳди худро то ба охир давом диҳед, то ки умедатон ҷомаи амал пӯшад. ¹² Он ғоҳ шумо танбал намешавед, балки ба қасоне пайравӣ мекунед, ки ба воситаи имону пурсабрӣ ваъдаҳои Худоро ба даст меоваранд.

Ваъдаи тафийрнопазири Худо

¹³ Вақте ки Худо ба Иброҳим ваъда медод, бо номи Худ қасам ҳўрд, чунки касе бузургтар аз Ӯ набуд, ки бо номи вай қасам ҳўрад. ¹⁴ Ӯ чунин гуфта буд:

«Ҳатман туро баракат медиҳам ва наслатро бешумор мегардонам».*

¹⁵ Ҳамин тавр Иброҳим босабр интизор шуда, ваъдаи Худоро ба даст овард.

¹⁶ Одамон хамеша ба номи касе қасам меҳӯранд, ки аз худашон бузургтар бошад ва ин қасам ба ҳар гуна баҳс хотима мегузорад. ¹⁷ Худо низ ваъдаашро бо қасам тасдик кард, чунки ба қасоне, ки ваъда дода буд, нишон додан меҳост, ки мақсадашро тафийр намедиҳад. ¹⁸ Пас ин ду чиз, яъне ваъда ва қасам тафийрнопазиранд, чунки барои Худо дурӯғ гуфтан имкон надорад. Ба воситай ин ду чиз Худо хост, ки мо, яъне онхое, ки дар Ӯ паноҳ ёфтаем, бо дили пур умеди пешниҳодшударо мустаҳкам нигоҳ дорем. ¹⁹ Ҳамон тавре ки лангар киштиро дар як ҷо нигоҳ дошта меистад, ин умед ба мисли лангар ҷони моро дар бехатарӣ мустаҳкам нигоҳ медорад. Умеди мо ба Исо аст, ки аз қабати пардаи хаймаи осмонӣ гузашта, ба ҷойи муқаддастарин, яъне ҳузури Худо дохил мешавад. ²⁰ Ин ҳамон ҷоест, ки Исо пешопеши мо ва аз номи мо даромада, то абад саркоҳине ба мисли Малкисодақ гаштааст.

Монандии хизмати Исо ба хизмати Малкисодақ

7 ¹ Ин Малкисодақ подшохи шаҳри Салим ва коҳине дар хизмати Худои Таоло буд. Ӯ Иброҳимро, ки баъд аз шикаст додани подшоҳон бармагашт, пешвоз гирифта, вайро дуои нек кард. ² Ва ба Ӯ Иброҳим даҳяки ҳама чизи ба даст овардаашро дод. Мъинои номи Малкисодақ «Шоҳи дурусткор» аст ва унвонаш шоҳи Салим, яъне «Шоҳи осоиштагӣ» аст. ³ Дар бораи

* ^{6:14} Ибтидо 22:17

Малкисодақ дар ҳеч қайд нашудааст, ки падару модара什 кихо буданд, чӣ аслу насаб дошт ва умраш кай сар шудаасту кай ба охир расидааст. Маҳз аз ҳамин чихат вай ба Писари Худо монандӣ дошта, то абад дар хизмати коҳинӣ мемонад.

⁴ Бинед, ки Малкисодақ чӣ шахси бузурге буд, ки ҳатто Иброҳим, асосгузори қавми Исроиламон, ба вай даҳяки ҳама чизи дар ҷанг ба даст овардаашро дод. ⁵ Аз рӯйи фармони шариат, ҳатто насли Иброҳим бояд аз тамоми дорояшон даҳяк дихад. Исроилиён бояд ба ҳеши худ, яъне насли Левӣ, ки коҳинон буданд, даҳяк медоданд. ⁶ Аммо Малкисодақ, ки аз авлоди Левӣ набуд, аз дasti Иброҳим даҳяк гирифт. Ва бо вучуди он ки Иброҳим худ соҳиби ваъдаҳои Худо буд, Малкисодақ ўро дуoi нек кард. ⁷ Бешубҳа, шахси бузург шахси хурдро дуoi нек меқунад. ⁸ Дар ҳолати ҳозира коҳиноне, ки рӯзе мемиранд, даҳякҳоро ҷамъ меқунанд. Аммо дар бораи Малкисодақ, ки аз Иброҳим даҳяк гирифта буд, гуфта шудааст, ки вай зинда аст. ⁹ Гуфтан мумкин аст, ки худи Левӣ, ки наслаш ҷамъқунандагони даҳяк буданд, ба воситаи Иброҳим ба Малкисодақ даҳяк дода буд. ¹⁰ Охир вақте ки Малкисодақ ба пешвози Иброҳим баромад, Левӣ ҳанӯз ба дунё наомада буд, балки дар вучуди Иброҳим буд.

¹¹ Гарчанде ки шариати Мусо дар замоне дода шуд, ки ба вазифаи коҳинон аз насли Левӣ интихоб мешуданд, хизмат-гузории ин коҳинон касеро комил гардонда наметавонист. Чунки, агар комил гардонда метавонист, лозим намешуд, ки коҳини дигаре ва он ҳам на ба мисли Ҳорун, балки ба мисли Малкисодақ биёяд. ¹² Зоро, вақте ки қоидаҳои интихоби коҳинон тағиیر меёбанд, худи шариат низ бояд иваз шавад. ¹³ Ҳамаи ин дар бораи Ҳудованди мо гуфта шудааст, ки Ӯ на аз насли Левӣ, балки аз қабилаи дигаре буд, ки касе аз он ҳаргиз пеши курбонгоҳ хизмат накардааст. ¹⁴ Маълум аст, ки Ҳудованди мо аз қабилаи Яхудо буд ва Мусо ҳеч вақт нагуфтааст, ки аз ин қабила коҳине мебарояд. ¹⁵ Вақте ки коҳини дигаре ба мисли Малкисодақ мебарояд, рӯй додани табаддулотро боз

ҳам равшантар нишон медиҳад. ¹⁶ Исо на аз рўйи қоидаҳои тааллук ба қабила, балки бо қудрати ҳаёти нобуднашаванда ба вазифаи коҳин таъин шудааст. ¹⁷ Охир дар навиштаҷот дар бораи Ӯ чунин омадааст:

«Ту то абад коҳин ба мисли Малкисодақ ҳастӣ».*

¹⁸ Фармони пештара аз барои суст ва бенатиҷа буданаш бекор карда шуд. ¹⁹ Чунки шариат ҳеч чизеро пурра пок гардонда ва ё ҳеч касеро бо Худо оштӣ дода наметавонист. Вале ҳоло умеди бехтаре дода шудааст, ки ба воситаи он ба Худо наздик мешавем. ²⁰ Ин ҳам бе қавлу қасам нашудааст! Дигарон бе қавлу қасам коҳин мешуданд, ²¹ аммо, вақте ки Исо коҳин таъин мешуд, Худо ба Ӯ қасам дода гуфтааст:

«Ман, Худованд, қасам меҳӯрам ва қарорамро тағийир намедихам:

Ту то абад коҳин ҳастӣ».

²² Ба сабаби ин қасам Исо кафили ин аҳду паймони бехтаре бо Худо шудааст. ²³ Коҳинони пештара хеле бисёр буданд, чунки марг намемонд, ки онҳо хизмати худро давом диханд. ²⁴ Лекин Исо то абад зинда аст, бинобар ин хизмати коҳинии Ӯ низ беохир аст. ²⁵ Исо метавонад онҳоеро, ки ба воситаи Ӯ ба ҳузури Худо меоянд, комилан ва абадан начот бахшад. Зеро Ӯ ҳамеша зинда аст, то ки дар пеши Худо ба тарафдории онҳо сухан гӯяд.

²⁶ Мо ана ба ҳамин хел саркоҳине эҳтиёч дорем, ки пок ва беайбу нуқсон, чудо аз гуноҳкорон ва дар ҷойи болотарини осмон бошад. ²⁷ Бар хилофи саркоҳине, ки аз насли Левӣ буд, Исо зарурат надорад, ки ҳар рӯз аввал барои гуноҳҳои Худ ва баъд барои гуноҳҳои ҳалқ қурбонӣ кунад. Зоро Ӯ Худро як бор ва барои ҳамеша барои гуноҳҳои одамон ҳамчун қурбонӣ тақдим намуд. ²⁸ Аз рӯйи шариат ба вазифаи саркоҳин инсонро таъин мекунанд, ки дорои камбудиҳо аст. Лекин баъд аз дода

* 7:17 Забур 109:4

шудани шариат Худо бо қавлу қасам Писарашро ба ин вазифа таъин кард, ки то абад саркоҳини комил гардид.

Исо саркоҳини аҳди беҳтаре аст

8 ¹ Мағзи гуфтаҳои мо ин аст, ки мо саркоҳине дорем, ки аз тарафи рости таҳти Худои Олимақом дар осмон нишастааст. ² Ӯ дар даргоҳи Худо, ки хаймаи ҳақиқии ибодат дар он чост, вазифаи коҳинро ичро мекунад. Ва ин хайма на бо дасти инсон, балки аз тарафи Худованд гузошта шудааст.

³ Ҳар саркоҳин барои тақдим кардан хадяҳо ба Худо ва маросими қурбониро анҷом додан таъин мешавад. Аз ин рӯ ин коҳин низ мебоист чизе барои тақдим кардан дошта бошад.

⁴ Агар Исо дар рӯйи замин мебуд, ба вазифаи коҳин таъин намешуд, чунки коҳинони дигаре ҳастанд, ки мувофиқи шариат ба Худо ҳадяҳо тақдим мекунанд. ⁵ Аммо хаймаи заминие, ки онҳо хизмат мекунанд, фақат монандӣ ба хаймаи ҳақиқии дар осмонбуда дорад ва тақлид ба он мебошад. Пеш аз он ки Мусо хаймаро созад, Худо вайро огоҳ карда гуфт: «Аммо бин, ки ҳамаашро аз рӯйи намунае созӣ, ки ба ту дар болои ӯҳ нишон дода будам».*

⁶ Вале хизмате, ки ба Исо дода шудааст, бузургтар аз хизмати насли Левӣ аст, ҳамон тавре ки аҳду паймоне, ки Ӯ миёнарави он аст, бузургтар аз аҳди пештара мебошад. Чунки ваъдаҳое, ки Худо дар асоси аҳди нав додааст, беҳтар аз ваъдаҳое ҳастанд, ки дар аҳди пештара буданд. ⁷ Агар аҳди аввал камбудӣ намедошт, аҳди дуюм ба ивазаш лозим намешуд. ⁸ Аммо Худо ба норасони ҳалқи Ҳуд ишора карда гуфт:

«Замоне мерасад, ки Ман, — мегӯяд Худованд, — аҳду паймони наве бо хонадони Истроилу Яҳудо хоҳам баст.

⁹ Ин аҳди нав монанди он аҳди пештарае намешавад, ки Ман бо аҷдодонашон баста будам.

* ^{8:5} Ҳурӯҷ 25:40

Дар он замон Ман дасти ачдодонашонро гирифта,
онхоро аз Миср бароварда будам.

Аммо онхо ки ба аҳди Ман вафодор намонданد,
Ман низ аз онхо рӯй гардондам.

- 10 Сипас Худованд эълон мекунад:
Ана ин аҳду паймонест, ки Ман дар оянда бо хонадони
Исройл мебандам:

Ман қонунҳои Худро дар фикри онҳо мегузорам ва дар
дилашон менависам.

Он гоҳ Ман Худои онҳо мешавам ва онҳо халқи Ман
мешаванд.

- 11 Дигар эҳтиёҷ намешавад, ки онҳо ба ҳамдиёрон ё
бародарону хоҳарони худ „Худовандро
шиносед“-гӯён таълим диханд,
чунки ҳама аз хурд то калон Маро мешиносанд.

- 12 Зоро Ман корҳои бадашонро мебахшам
ва гуноҳҳояшонро дигар ба ёд намеорам».*

13 Худо вақте ки дар бораи аҳди нав мегӯяд, аҳди аввалро
бекор месозад. Чизи кухна ва бекорашуда зуд аз байн меравад.

Тарзи ибодат дар хаймаи аввал

9 ¹Инак аҳду паймони аввал аз расму ойинҳои ибодат ва
хаймаи ибодати заминӣ иборат буд. ²Қисми аввали хаймаи
заминӣ «ҷойи муқаддас» номида мешуд. Дар он ҷо ҷароғон
миз ва нони ба Ҳудо тақдимшуда гузошта шуда буд.

³ Қисми дуюми хайма «ҷойи муқаддастарин» номида мешуд. Ин қисм аз қисми аввал бо парда чудо мешуд. ⁴Дар он ҷо қурбонгоҳи тилло барои сӯзондани хушбӯйҳо ва сандуқи
аҳд буданд. Ҳама ҷойи сандуқи аҳд тиллопӯш шуда буд. Дар
дарунаш зарфи тилло бо нони манна, асои шукуфтаи Ҳорун
ва аҳду паймони дар рӯйи лавҳасангҳо навишташуда гузошта
шуда буданд. ⁵Дар болои сандуқ ҳамчун нишонаи бузургии

* 8:12 Ирмиё 31:31-34

Худо ҳайкалҳои махлукҳои осмонӣ буданд, ки каррубӣ ном доштанд. Қанотҳои онҳо болои сарпӯши сандуқ, ки чойи бахшиши гунохҳо буд, пахн мешуданд. Ҳоло мо дар бораи ҳамаи ин як ба як гуфта истода наметавонем.

⁶ Баъд аз он ки ҳама чиз ба ҳамин тартиб гузошта шуд, коҳинон ҳар рӯз барои иҷрои хизматашон ба қисми аввали ҳайма медаромаданд. ⁷ Аммо ба қисми дуюм фақат саркоҳин соле як бор медаромад. Он ҳам ҳангоми даромаданаш барои гунохҳое, ки надониста худаш ва ҳалқ содир карда буданд, ҳамеша хуни қурбонӣ тақдим мекард. ⁸ Бо ҳамаи ин суханони дар бораи ҳаймаи заминӣ баёни шуда Рӯхулқудс нишон медиҳад, ки то дами вучуд доштани ҳаймаи аввал роҳ ба ҷойи муқаддастарин ҳанӯз кушода нашудааст. ⁹ Ин ба замони ҳозира ишора карда, нишон медиҳад, ки ҳадяҳо ва қурбонихое, ки одамон ба Ҳудо тақдим мекунанд, вичдони онҳоро пок карда наметавонанд. ¹⁰ Ҳамаи ин ҳӯрданию нӯшиданӣ ва ҳар гуна анъанаҳои шустушӯие, ки қоидаҳои ҷисмонианд, фақат то омадани тарзи ибодати нав эътибор доранд.

Хизмати Масех дар ҳаймаи осмонӣ

¹¹ Валекин, вақте ки Масех ҳамчун саркоҳини некиҳои оянда зоҳир гардид, Ӯ ба ҳаймаи осмонӣ, ки бузургтару комилтар аст, дохил шуд. Он ҳаймаи дохилшудааш на бо дасти инсон соҳта шудаасту на ба ин ҷаҳони оғаридашуда тааллук дорад.

¹² Инчунин Масех на бо хуни бузу гӯсола, балки бо хуни Ҳуд як бор ва то абад ба ҷойи муқаддастарин дохил шуда, моро аз гуноҳ то абад ҳалос кард. ¹³ Мувофиқи шариати Мусо ба одамони ҳаромшуда ибодат кардани Ҳудо ҷоиз нест. Онҳоро бо пошидани хуни бузу барзагов ва ҳокистари ғуночини сӯзондашуда пок мегардонданд. ¹⁴ Пас хуни Масех чӣ қадар бештар пок карда метавонад? Масех Ҳудро ба воситай қудрати Рӯхулқудси абадӣ ба Ҳудо беайбу нуқсон ба қурбонӣ тақдим кардааст. Хуни Масех вичдони моро пок мекунад, то ки мо корҳои марговарро такрор накунем, балки ба Ҳудои зинда

хизмат карда тавонем. ¹⁵ Ана барои ҳамин Масех миёнарави ахду паймони нави байни Худо ва мардум мебошад, то онхое, ки даъват шудаанд, мероси ваъдашудаи абадиро ба даст оварда тавонанд. Марги Ӯ ҷуброни гунохҳое шуд, ки мардум дар замони ахду паймони аввал содир карда буданд.

Бастани ахду паймон бо рехтани хун

¹⁶ Вақте касе васият мекунад, ки молу мулкаш аз они кӣ мешишавад, бояд марги ин васиятгар исбот шавад. ¹⁷ Чунки васият танҳо баъд аз мурдани васиятгар эътибор пайдо мекунад. То вақте ки васиятгар зинда аст, васияти ӯ эътибор надорад. ¹⁸ Аз ин сабаб ҳатто аҳди аввал бо рехтани хун қувват пайдо кард. ¹⁹ Баъд аз он ки Мусо ҳамаи фармонҳои шариатро ба мардум эълон намуд, хуни бузу гӯсолаҳоро бо косаи об гирифта, аз он бо пашми сурх ва гиёҳи зуфо ҳам ба рӯйи навиштаҷот ва ҳам ба тамоми мардум пошида, ²⁰ чунин гуфт: «Ин хун ахду паймонеро, ки Худо риояи онро ба шумо фармудааст, тасдик мекунад».* ²¹ Бо ҳамин тарз вай ҳам худи хайма ва ҳам зарфҳои барои ибодат лозимаро хунпошӣ кард. ²² Дар ҳақиқат, мувофиқи шариат қариб ҳама чиз бо хун пок мешавад ва бе рехтани хун гунохҳо бахшида намешаванд.

Исо қурбонии гуноҳ

²³ Ҳамаи хунпошӣ барои пок намудани чизҳои хаймаи заминӣ зарур буд. Азбаски хаймаи заминӣ тақлиди хаймаи осмонӣ аст, барои чизҳои осмонӣ қурбонии бехтар аз хуни ҳайвонот талаб карда мешуд. ²⁴ Охир Масех на ба хаймаи соҳти дasti инсон, ки факат тақлиди хаймаи ҳақиқӣ аст, дохил шуд. Ӯ рост ба осмон рафта дохил шуд, то ки акнун дар назди Худо намояндаи мо бошад. ²⁵ Саркоҳин ҳар сол барои тақдим кардани хуни қурбонӣ ба ҷойи муқаддастарин медарояд ва он ҳам на бо хуни худаш, балки бо хуни ҳайвон. Вале Масех

* 9:20 Хуруҷ 24:8

ба осмон на барои Худро гаштаю баргашта тақдими қурбонӣ намудан даромадааст.²⁶ Вагарна ба Вай лозим меомад, ки аз оғариниши дунё то хол борҳо азобу уқубати маргро кашад. Вале ӯ дар замонҳои охир як бор зоҳир шуд, то ки бо қурбон кардани Худ гуноҳро аз байн барад.²⁷ Ҳамон тавре ки ҳар шахс як бор мемираду баъд Худо ӯро ҳукм мекунад,²⁸ Масех низ як бор мурд. Вале, ӯ ки Худ бегуноҳ буд, вакти қурбон шуданаш барои ба дӯш гирифтани гуноҳи бисёриҳо ҳукм шуд. Акнун ки бори дуюм меояд, бо гуноҳ кордор намешавад, балки онҳоеро, ки нигарони омаданаш ҳастанд, начот медиҳад.

Як қурбонии Масех то абад басандა аст

10 ¹Шариати Мусо начоти ҳақиқиро бахшида наметавонад. Он фақат мисли соя шакли начотро дораду худи начот нест. Аз ин рӯ шариат онҳоеро, ки ҳар сол пеши Худо бо қурбонии ҳайвон меоянд, ҳаргиз бегуноҳ гардонда наметавонад. ²Агар метавонист, магар онҳо қурбонӣ карданро бас намекарданд? Агар парастандагон як бор ва доимӣ пок мешуданд, магар вичдонашон аз азоби гуноҳ озод намешуд?³ Баръакс ҳар сол қурбон кардани ҳайвон ба онҳо инсони гунаҳкор буданашонро хотиррасон мекард. ⁴Чунки бо хуни бузу барзаговҳо аз байн бурдани гуноҳҳо файриимкон аст.

⁵ Бинобар ин Масех ҳангоми ба ҷаҳон омаданаш ба Худо гуфт:
«Қурбонихову ҳадяҳоро Ту нахостиӣ,
балки баданеро ба Ман тайёр кардӣ.

⁶ Сӯхтани ҳайвонҳо болои қурбонгоҳ ё ягон қурбонии дигаре барои бахшиши гуноҳҳо ба Ту маъкул нест».

⁷ Баъд ӯ гуфт:
«Худоё, ана Ман, ҳамон тавре ки дар навиштаҷот дар бораам гуфта шудааст,
барои иҷро кардани хости Ту омадаам».*

* ^{10:7} Забур 39:7-9

⁸ Дар аввал Масех ба Худо гуфт: «Ту қурбониҳову хадяҳо, қурбониҳои сӯхтаний ва қурбониҳо барои бахшиши гуноҳҳо наҳостӣ ва онҳо ба Ту маъқул ҳам нестанд». Ҳол он ки аз рӯйи шариат ин қурбониҳо талаб мешаванд. ⁹ Баъд Ӯ илова кард: «Ана Ман барои иҷро кардани хости Ту омадаам». Ҳамин тавр Масех барои пойдор намудани аҳду паймони дуюм аҳди аввалинро бекор мекунад. ¹⁰ Аз рӯйи ҳамин хости Худо мо ба воситай қурбонии бадани Исои Масех як бор ва то абад аз гуноҳ пок шудаем.

¹¹ Ҳар коҳин вазифаашро ҳар рӯз иҷро намуда, гаштаю баргашта як хел қурбониҳо мекунад, ки ин қурбониҳо гуноҳҳоро ҳаргиз аз байн бурда наметавонанд. ¹² Вале Масех, ки Худро як бор ва то абад қурбонӣ барои гуноҳҳо тақдим карда, аз дасти рости Худо нишааст, ¹³ ҳоло дар интизори замонест, ки Худо душманонашро зери пояш қунад. ¹⁴ Зеро Ӯ бо як қурбонии Худ онҳоеро, ки аз гуноҳҳояшон пок мешаванд, то абад бегуноҳ мегардонад.

¹⁵ Рӯхулқӯдс низ инро тасдиқ намуда, мегӯяд:

¹⁶ «Ана ин аҳду паймонест, ки Ман дар оянда бо онҳо мебандам, мегӯяд Худованд:

Ман қонунҳои Худро дар дили онҳо мегузорам
ва дар фикрашон менависам».*

¹⁷ Боз илова карда мегӯяд:

«Ман гуноҳҳо ва қонуншикании онҳоро дигар ба ёд
намеорам»**

¹⁸ Пас баъд аз бахшида шудани гуноҳҳо, қурбонии дигар барои гуноҳҳо даркор нест.

Огоҳӣ барои аз даст надодани имон

¹⁹ Ҳуллас, эй бародарону хоҳарон, мо ба воситай хуни Исо ба хузури Худо, ки дар ҷои муқаддастарин аст, бочуръят

* ^{10:16} Ирмиё 31:33

** ^{10:17} Ирмиё 31:34

даромада метавонем. ²⁰ Ин роҳро ба ҳузури Худо барои мо Исо ба воситай қурбонии баданаш қушодааст ва ин роҳи наву ҳаётбахш аст, ки аз пардаи хаймаи осмонӣ гузаштааст. ²¹ Мочунин Саркоҳини бузурге дорем, ки идораи корҳои хонаводаи Худоро дар уҳдаи Худ дорад. ²² Пас, биёд рост ба ҳузури Худо бо дили соф ва пур аз имон равем. Биёд бо дилҳое ба Худо наздик шавем, ки бо пошидани хуни Масех аз азоби вичдон пок гаштаанд. Инчунин, бо баданҳое ба Худо наздик шавем, ки бо оби пок шуста шудаанд.

²³ Биёд он умедаконро, ки эълон мекунем, бе дудилагӣ маҳкам нигоҳ дорем, чунки Худо ба ваъдаҳояш вафо мекунад. ²⁴ Биёд дар фикри он бошем, ки чӣ тавр якдигарро ба муҳаббат ва корҳои нек водор созем. ²⁵ Баъзе қасон одат пайдо карданд, ки ба ҷамъомадҳои имондорон наоянд. Биёд ба монанди онҳо нашавем ва аз ҷамъомади ҳамдигар намонем. Баръакс якдигарро рӯҳбаланд намоем, ҳусусан, дар ин вақте ки рӯзи баргаштани Худованд наздик аст. ²⁶ Зоро, агар мо баъд аз қабул қардани дониши ҳақиқат дидаву дониста ғуноҳ қардан гирен, барои ғуноҳи мо қурбонии дигар намондааст. ²⁷ Барои мо фақат ҳамин мемонад, ки бо тарсу ҳарос интизори рӯзи ҷазо ва он оташи шадиде бошем, ки душманони Худоро фурӯ мебарад.

²⁸ Шахсе, ки шариати Мусоро назарногирӣ кардааст, бо шаҳодати ду ё се нафар бераҳмона қушта мешавад. ²⁹ Пас чӣ қадар шадидтар ҷазои қасест, ки Писари Худоро поймол мекунаду хуни аҳди паймонро, ки бо он пок гаштааст, ҳаром месозад ва Рӯҳи файзу меҳрубонии Худоро меранҷонад? ³⁰ Модедонем, ки Худо гуфтааст:

«Қасосгирӣ аз они Ман аст ва Ман ҷазо медиҳам».*

Инчунин, гуфта шудааст:

«Худованд ҳалқи Худро ҳукм мекунад»**

³¹ Чӣ даҳшатест ба дастони Худои зинда афтодан!

* 10:30 Такрори Шариат 32:35

** 10:30 Такрори Шариат 32:36

³² Замонеро ба ёд оваред, ки нав дар бораи Масех сарфаҳм рафта будед ва аз барои имонатон бо чи муборизаи сахте дучор шудед. Вале шумо истодагарӣ карда тавонистед. ³³ Шумо ба хотири имонатон ё худ дар пеши мардум ба масхараву таҳқир ва азобҳо гирифтор мешудед ё ба онҳое, ки нисбаташон чунин рафтор мекарданд, дасти ёрӣ дароз мекардед. ³⁴ Шумо ба онҳое, ки ба хотири имонашон зиндонӣ шуда буданд, ҳамдардӣ мекардед. Вақте ки молу мулкатонро кашида гирифтанд, шумо хурсандӣ кардед, чун медонистед, ки молу мулки беҳтар ва абадӣ доред.

³⁵ Инак ҳамин хел ба Ҳудованд таваккал карданро давом дидҳед! Чунки ин мукофоти бузург меоварад. ³⁶ Шумо бояд босабру пуртоқат шавед, то ки хости Ҳудоро ичро карда, ба он чи ваъда шудааст, соҳиб гардед. ³⁷ Чунон ки дар навиштаот Ҳудо дар бораи Масех гуфтааст:

«Баъд аз андак вақт он Касе, ки дар роҳ аст, меояд ва
дер намемонад.

³⁸ Аммо шахси росткор ба воситаи имон зиндагӣ
мекунад.

Вале, агар ақиб гардад, аз вай розӣ намешавам».*

³⁹ Мо бошем, аз он қасоне нестем, ки ақиб гашта, нобуд шавем,
балки қасоне хастем, ки имонро нигоҳ дошта, начот мейёбем.

Қаҳрамонони имон

11 ¹ Инак, имон доштан чӣ аст? Ин дилпур будан, ки умедамон ҳақиқатан, чомаи амал мепӯшад ва боварии қатъӣ доштан ба чизҳоест, ки мо ҳанӯз намебинем. ² Аз сабаби имонашон одамони гузашта ба таърифи Ҳудо ноил гаштанд.

³ Азбаски мо имон дорем, мефаҳмем, ки тамоми ҷаҳон бо амри Ҳудо оғарида шудааст ва чизҳои медидаамон аз чизҳои нонамоён сохта шудаанд.

⁴ Азбаски Ҳобил имон дошт, қурбонии беҳтар аз қурбонии Қоин тақдим кард. Ҳудо қурбонии Ҳобилро қабул карда, бо

* 10:38 Ҳабакқуқ 2:3-4

ҳамин шаҳодат дод, ки Ҳобил ба воситай имонаш дурусткор шинохта шуд. Агарчи Ҳобил мурда бошад ҳам, ҳанӯз ба воситай имонаш ҳамчун ибрат сухан мегӯяд.⁵ Азбаски Ҳанӯҳ имон дошт, маргро начашида, ба осмон гирифта шуд. Ӯро дигар наёфтанд, чунки Ҳудо ӻро пеши Ҳуд гирифт. Лекин, пеш аз он ки гирифта шавад, дар борааш шаҳодат дода шуд, ки вай дили Ҳудоро ёфта буд.⁶ Аммо бе имон дили Ҳудоро ёфтани ғайриимкон аст. Зоро ҳар кӣ пеши Ҳудо меояд, бояд бовар қунад, ки Ӯ вучуд дорад ва ба онҳое, ки Ӯро мечӯянд, мукофот медиҳад.

⁷ Азбаски Нӯҳ ба Ҳудо имон дошт, сухани Ҳудоро ба замин намонда, барои начоти тамоми оилааш киштие соҳт. Чунки Ҳудо Нӯҳро дар бораи воқеаҳои ояндае, ки Нӯҳ ҳанӯз дида наметавонист, огоҳ карда буд. Бо ҳамин амалаш Нӯҳ соҳиби унвони дурусткор шуд, ки ин унвон дар натиҷаи имон дода мешавад. Инчунин, кори Нӯҳ нишон дод, ки ҳамаи дигарон дар ин ҷаҳон айборд ҳастанд.

⁸ Азбаски Иброҳим имон дошт, ба Ҳудо итоат намуд. Вақте ки Ҳудо ӻро даъват кард, аз сарзамини худ баромада, ба ҷое, ки Ҳудо ба вай насиб дониста буд, рафт. Ҳангоми баромаданаш ӯ ҳатто намедонист, ки ба қучо меравад.⁹ Азбаски Иброҳим имон дошт, ҳатто дар он сарзамине, ки Ҳудо ба вай ваъда дода буд, чун ғарib ҳайма зада зиндагӣ мекард. Ваъдае, ки Иброҳим дошт, ба Исҳоқу Яъқуб низ дода шуда буд, вале онҳо ҳам монанди Иброҳим дар ҳаймаҳо умр ба сар бурданд.¹⁰ Иброҳим аз он сабаб дар ҳайма зиндагӣ мекард, ки интизори шаҳри абадие буд, ки меъмор ва бинокораш Ҳудо аст.

¹¹ Азбаски Иброҳиму Соро имон доштанд, агарчи Иброҳим хеле пир шуда буд ва худи Соро низ нозой буд, соҳиби писар шуда тавонистанд. Зоро боварӣ дошт, ки Ҳудо ба ваъдааш вафо мекунад.¹² Ана барои ҳамин аз як марди пири нимҷон насли бешуморе ба мисли ситорагони осмон ё реги соҳили баҳр ба дунё омад.

¹³ Ҳамаи ин шахсон имонашонро то дами марг нигоҳ дошта рафтанд. Гарчанде онҳо диданд, ки ваъдаи Ҳудо на дар замони

онҳо, балки дар оянда ичро мешавад, шод шуданд. Ҳамин тавр онҳо иқрор намуданд, ки дар рўйи замин ғариб ва бегонаанд.

¹⁴ Онҳое, ки ин тавр мегўянд, аниқ нишон медиҳанд, ки дар ҷустуҷӯйи ватан ҳастанд. ¹⁵ Агар онҳо ватани тарккардаашонро ёд мекарданд, фурсати ба он ҷо баргаштанро доштанд. ¹⁶ Вале, чунон ки мебинем, онҳо муштоқи ватани беҳтаре, яъне ватани осмонӣ буданд. Бинобар ин Худо ҳазар намекунад, ки онҳо Ӯро Худои худ хонанд, чунки барояшон шаҳре тайёр намудааст.

¹⁷ Азбаски Иброҳим имон дошт, ба ичрои амри Худо тайёр буд. Худо Ӯро санҷиданӣ шуда, гуфта буд, ки писарашиб Исҳокро қурбонӣ кунад. Иброҳим писари ягонааш Исҳокро қурбонӣ карданӣ шуд, ҳол он ки Худо ба Иброҳим дар бораи Исҳоқ бо вაъда ¹⁸гуфта буд, ки «Насли ту аз Исҳоқ мебарояд».* ¹⁹ Иброҳим хотирчамъ буд, ки агар Исҳоқ мурад ҳам, Худо вайро зинда карда метавонад. Бинобар ин вай Исҳокро гӯё аз марг баргардонда гирифт.

²⁰ Азбаски Исҳоқ имон дошт, писаронаш, Яъқубу Эсавро дуои нек карда, дар бораи ояндаашон гуфт.

²¹ Азбаски Яъқуб имон дошт, дар дами маргаш ҳар ду писари Юсуфро дуои нек кард ва ба асои худ такя намуда, ба Худо сачда кард.

²² Азбаски Юсуф имон дошт, дар охири умраш пешгӯйӣ карда буд, ки ҳалқи Исроил аз Миср мебарояд. Бинобар ин ба исроилиён дастур дод, ки ҳангоми аз Миср баромаданашон устухонҳояшро бо худ гирифта баранд.

²³ Азбаски падару модари Мусо имон доштанд, аз фармони шоҳ натарсида, Мусои навзодро се моҳ пинҳон карданд, чунки диданд, ки қӯдак акоиб буд.

²⁴ Азбаски Мусо имон дошт, агарчи духтари фиръавн Ӯро ба воя расонда бошад ҳам, баъд аз калон шуданаш аз шоҳзодагӣ даст кашид. ²⁵ Ӯ, ба ҷойи он ки аз лаззати мувакқатии гуноҳ ҳаловат барад, ҳамроҳи ҳалқи Худо азоб кашиданро интихоб

* 11:18 Ибитидо 21:12

кард.²⁶ Мусо нисбат ба ганчхой Миср нангү хори ба хотири Масех қашиданро авлотар меҳисобид, чунки вай нигарони мукофоти оянда буд.²⁷ Азбаски Мусо имон дошт, аз ғазаби шох натарсида Мисрро тарк кард. Вай сабру тоқат нишон дод, гүё ки Худои нонамоёнро медида бошад.²⁸ Азбаски Мусо имон дошт, ба халқи Истроил фармон дод, ки минбаъд иди Начотро ҷашн гиранд ва ба болои дарҳояшон хуни қурбониро моланд, то фариштае, ки барои нобуд кардани писарони аввал фиристида шуда буд, ба писарони халқи Истроил даст нарасонад.

²⁹ Азбаски халқи Истроил имон дошт, аз миёни баҳри Сурх мисли болои ҳушкӣ гузашт, аммо, вакте ки мисриён гузаштани буданд, ғарқ шуданд.

³⁰ Азбаски халқи Истроил имон дошт, аз рӯйи дастури Худо шаҳри Ариҳоро ҳафт рӯз давр зад ва баъд деворҳои гирди шаҳр фурӯ рафтанд.

³¹ Азбаски Роҳоби фоҳиша имон дошт, ҳамроҳи мардуми саркаш кушта нашуд, чунки вай ҷосусони халқи Худоро бо сулҳ пешвоз гирифт.

³² Боз чӣ гӯям? Вақт намерасад, ки дар бораи Ҷидъун, Бороқ, Шимшун, Ифтоҳ, Довуд, Самуил ва пайғамбарҳо нақл қунам.

³³ Ҳамаи онҳо ба воситай имонашон шохигарихоро мағлуб намуданд, аз рӯйи адолат ҳукмронӣ карданд, ваъдаҳоро ба даст оварданд, даҳони шеронро маҳкам намуданд,³⁴ оташи шадидро ҳомӯш карданд, аз теги шамшер ҳалосӣ ёфтанд, дар ҳолати нотавонӣ қувват ёфтанд ва дар вақти задухӯрд бокувват шуданду лашкарҳои душманонро торумор намуданд.³⁵ Занҳое буданд, ки наздикони мурдаашонро Худо барояшон зинда карда дод.

Барои баъзеҳо бошад, шарт гузашта шуда буд, ки агар аз имонашон гузаранд, аз зиндон озод мешаванд. Вале онҳо шартро қабул накарданд, чунки дилпур буданд, ки баъд аз қиёмат ба ҳаёти беҳтар соҳиб мешаванд. Дар натиҷа онҳоро мурданвор латуқӯб карданд.³⁶ Дигарон масҳараю қамчинкорӣ ва ҳатто занҷирбандию зиндонхоро аз сар гузаронданд.³⁷ Онҳоро сангсор мекарданд, бо арра дупора менамуданд, бо шамшер

мекуштанд. Онҳо барои пӯшок пӯсти бузу гӯсфанд доштанду сарсону саргардон, қашшоқу бенаво, зери зулму ситам буданд.³⁸ Ин имондорон, ки ҷаҳон лоиқашон набуд, дар биёбону қӯҳистон ва ғор ба ғору чуқурӣ ба чуқурӣ бо оворагардӣ умр ба сар мебурданд.

³⁹ Имони ҳамаи инҳо ба Худо писанд омада буд, vale сарфи назар аз ин онҳо ичрошавии ваъдаи Худоро дар айёми зинда-гиашон надиданд,⁴⁰ чунки Худо нақшай бехтарро барои мо дар назар дошт. Худо меҳост, ки онҳо интизор шаванду ҳамроҳи мо ба ҳадди камол расанд.

Худо фарзандонашро тарбия медиҳад

12 ¹Инак мо бо намунаи имони ҳамин қадар одамон ихота шудаем. Пас биёд ҳар бореро, ки барои пеш рафтан ҳалал мерасонаду ҳар гуноҳеро, ки бо осонӣ моро ба худ ме-кашад, як тараф монда, мисли варзишгар бо сабру тобоварӣ масофаи давишеро, ки Худо дар пешамон гузоштааст, медавем. ²Биёд ба Исо назар дӯзем, ки Ӯ пешво ва ба мақсад расонандай имон аст. Ӯ ба хотири хурсандии дарпешистода ба шармандагӣ аҳамият надода марг дар салибро сабру тоқат намуд ва ҳоло аз тарафи рости таҳти Худо нишастааст. ³Пас, барои он ки дар ин мусобиқа суст ва ноумед нашавед, дар бораи Исо андеша кунед. Ӯ аз дasti гунахкорон чӣ азобу шиканҷаи зиёде дид! ⁴Ҳол он ки шумо ба мисли Исо бар зидди гуноҳ то дами марг мубориза набурдаед.

⁵ Шумо насиҳати Худоро аз ёд баровардаед, ки ба шумо ҳамчун фарзандонаш гуфта буд:

«Писарам, тарбияи Худовандро назарногирӣ накун
ва ҳангоми туро ислоҳ карданаш ноумед нашав.

⁶ Чунки Худованд касеро адаб медиҳад, ки дӯсташ дорад
ва касеро ҷазо медиҳад, ки ҳамчун писар қабул
мекунад».*

* 12:6 Масалҳо 3:11-12

⁷ Азобе, ки шумо аз сар мегузаронед, барои тарбия гирифтанатон аст. Зеро чазо диданатон нишон медиҳад, ки шумо барои Худо ҳамчун фарзанд ҳастед. Охир кадом писарро падар тарбия намедиҳад?! ⁸ Ҳамаи фарзандон тарбия мегиранд. Агар шумо тарбия нагиред, писарони ҳақиқӣ нестед, балки ҳаромзода ҳастед. ⁹ Ҳамаи мо падарони заминӣ дорем, ки моро тарбия додаанд ва мо онҳоро барои ҳамин ҳурмат меқунем. Пас чӣ қадар бештар мо бояд ба ҷазои Падари осмониамон сар фарорем, то ки ҳаёти ҳақиқӣ дошта бошем? ¹⁰ Падарон моро ба андак вақт ва ба тавре ки ба назарашон дуруст менамуд, ҷазо медоданд. Худо бошад, моро барои ғоифаамон ҷазо медиҳад, ки мисли Ӯ аз ғуноҳ чудо бошем. ¹¹ Ягон ҷазо дар аввал дилпизанд нест, балки дардовар аст. Вале баъд онҳое, ки ба воситаи ҷазо тарбия ёфтаанд, натиҷаашро мебинанд. Натиҷааш ҳамин аст, ки шахс зиндагии росткорона ва ором ба сар мебарад.

¹² Бинобар ин бекувват шуда бошед ҳам, худро бардам гиред. ¹³ Бо роҳи рост рафтсанро давом дихед, то онҳое, ки ланг ҳастанд, тоб нахӯранд, балки шифо ёбанд.

Огоҳӣ барои аз Ҳудо рӯй нагардондан

¹⁴ Талош кунед, ки бо ҳама дар осудагӣ зиндагӣ кунед ва худро пурра ба Ҳудо бахshed, чунки бе ин касе Ҳудовандро наҳоҳад дид. ¹⁵ Эҳтиёт шавед, ки касе аз шумо аз файзу меҳрубонии Ҳудо маҳрум нашавад ва ҳеч «решаи талхе» сабзида, бисёриҳоро олуда карда, ба шумо зарар нарасонад. ¹⁶ Ҳамчунон касе набояд мисли Эсав бадаҳлоку худобехабар бошад. Эсав барои як коса ҳӯрок шуда, ҳаққи мероссеро, ки ҳамчун фарзанди аввалин дошт, фурӯҳт. ¹⁷ Сипас худатон медонед, ки вақти аз падара什 ҳаққи баракаташро гирифтан хост, рад гардид. Гарчанде бо зорию тавалло кори кардаашро тағиیر додани буд, вале натавонист.

¹⁸ Шумо, эй бародарону ҳоҳарон, на ба ҷойи монанди кӯхи Сино, ки онро дида ва расида мешавад, омадаед. Ҳангоме ки Ҳудо ба исроилиён назди он кӯҳ шариат медод, кӯҳ бо алангай оташ, торикию зулмот ва тӯғон фаро гирифта шуда буд.

¹⁹ Истроилиён садои пурғулғулаи карнаю сухангӯйии Худоро шунида, тавалло мекарданд, ки Худо ба онҳо дигар сухан на-гӯяд. ²⁰ Чунки Худо фармон дода буд, ки «агар ҳатто ҳайвоне ба кӯҳ расад, бояд сангсор шавад»* ва онҳо ба ин фармон тоб оварда натавонистанд. ²¹ Тамоми манзара чунон ваҳмангез буд, ки худи Мусо гуфт: «Ман тарсону ларzon ҳастам»**.

²² Валекин шумо ба назди кӯхи Сион ва назди Уршалими осмонӣ, ки шаҳри Худои зинда аст, омадаед. Шумо назди ҷамъомади шодонаи ҳазорон-ҳазор фариштаҳо омадаед, ²³ назди ҷамъомади онҳое омадаед, ки ҳамаашон ҳаққи писари қалониро доранд ва номҳояшон дар осмон навишта шудааст. Шумо назди Худо, ки ҳамаи инсонҳо ба Ӯ ҷавоб медиҳанд ва назди гузаштагони росткоре, ки ба ҳадди камолот расидаанд, омадаед. ²⁴ Ҳамчунон, назди Исо, миёнарави аҳди нав ва назди хуни пошидашудае омадаед, ки ин хун баръакси хуни Ҳобил на қасос, балки бахшиши гунохҳоро талаб мекунад.

²⁵ Пас, эҳтиёт шавед, ки аз гӯянда рӯй нагардонед. Охир ҳалқи Истроиро Худо дар замин огоҳ карда буд, vale онҳо аз Ӯ рӯй гардонданду аз ҷазо ҳалосӣ наёфтанд. Акнун мо ки Худо бароямон аз осмон гап мезанад, агар ба суханонаш гӯш надиҳем, ҳаргиз ҳалосӣ намеёбем. ²⁶ Дар он замоне, ки Худо дар кӯхи Сино гап зад, овозаш заминро ба ларза овард. Ҳоло бошад, Ӯ ваъда дода мегӯяд: «Боз як бори дигар Ман на танҳо замин, балки осмонро низ меларзонам»***. ²⁷ Ибораи «боз як бори дигар» нишон медиҳад, ки тамоми оғариниш ларзонда, аз байн бурда мешавад, то он ҷизҳое, ки аз таъсири ларза намеафтанд, бокӣ монанд.

²⁸ Пас, мо ки аз Худо Подшоҳии ба ларза устуворро мегирем, биёед бо шукргузорӣ парадиши сазовори Худоро бо иззату эҳтиром ва худотарсӣ ба ҷо оварем. ²⁹ Чунки Худои мо дар ҳақиқат ба мисли оташи сӯзонанда аст.

* 12:20 Ҳурӯҷ 19:12-13

** 12:21 Такрори Шариат 9:19

*** 12:26 Ҳаҷҷай 2:6

Насиҳати охирин

13 ¹Ҳамеша бо имондорон бомехру дилсүз бошед.
²Меҳмоннавозиро гум нақунед. Охир баъзе касон меҳмон фикр карда, дар асл фариштаҳоро қабул карда буданд. ³Инчунин, онҳоеро дар ёд дошта бошед, ки ба хотири имонашон зинданӣ шудаанд, гӯё хамроҳашон дар зиндан бошед. Онҳоеро низ фаромӯш нақунед, ки нисбаташон бад рафтор мекунанд, гӯё шумо ба рӯзи онҳо гирифтор шуда бошед.

⁴Издивочро бояд ҳама ҳурмат кунанд ва пайванди занушӯйӣ бояд пок нигоҳ дошта шавад, чунки онҳоеро, ки ба ҳамсараш ҳиёнат мекунанд ва бадаҳлоқ мебошанд, Худо ҳукм мекунад.

⁵Дар зиндагӣ пулпараст нашаведу аз дороиятон қаноатманд бошед. Охир Ҳуди Худо гуфтааст: «Ман ҳаргиз шуморо тарк наҳоҳам кард ва танҳо наҳоҳам гузошт».* ⁶Пас мо бо дилпурӣ гуфта метавонем:

«Ҳудованд мададгори ман аст
ва ман аз ҳеч чиз наметарсан.

Инсон ба ман чӣ кор карда метавонад?»**

⁷Роҳбарони худро, ки ба шумо қаломи Ҳудоро таълим меподанд, дар ёд доред. Ба самараи хуби хаёти онҳо нигоҳ кунед ва аз имонашон ибрат гиред. ⁸Исои Масеҳ дирӯз, имрӯз ва то абад бетағиyr аст.

⁹Пас нагузоред, ки ҳар гуна таълимоти ацибу ғариф шуморо аз роҳ берун кунад. Ҳуб мешавад, ки рӯхи шуморо файзу меҳрубонии Ҳудо мустаҳкам гардонад ва на қоидаҳои динӣ дар бораи ҳӯрокҳо, чунки ин қоидаҳо ба риоякунандагони он ҳеч фоида наоварданд. ¹⁰Мо, масеҳиён, курбонгоҳе дорем, ки коҳинони хаймаи ибодат ҳаққи ҳӯрдани қурбонии онро надоранд. ¹¹Онҳо барои пок гардондани гуноҳи ҳалқ ҳайвонҳо қурбонӣ мекунанд. Ҳуни ҳайвонҳоро саркоҳин ба ҷойи

* 13:5 Такрори Шариат 31:6, 8

** 13:6 Забур 117:6

муқаддастарин мебарад, vale часадашон берун аз қароргох сүзона ида мешавад.¹² Барои ҳамин ҳам Исо берун аз дарвозаҳои шаҳр азоб кашида мурд, то ки ба воситай хуни Ҳуд одамонро аз гуноҳашон пок созад.¹³ Пас, биёд мо ҳам берун аз қароргоҳ ба пеши Ӯ баромада, ба нангӯ хорие, ки Ӯ кашидааст, шарик шавем.¹⁴ Охир дар ин дунё мо шаҳри доимӣ надорем, балки шаҳрero нигаронем, ки дар роҳи омадан аст.

¹⁵ Инак, биёд ба воситай Исо ҳамеша ба Ҳудо ҳамду саноро ҳамчун курбонӣ тақдим намоем, яъне дар васфи Ӯ таъриифу тавсифро ба забон гирем.¹⁶ Ҳамчунон, некӣ ва хайрия карданро бе аҳамият намонед, чунки ҳамин гуна қурбониҳо ба Ҳудо писанд меоянд.

¹⁷ Роҳбарони имондори худро гӯш кунед ва ба онҳо итоат намоед, чунки онҳо ҳамчун касоне, ки назди Ҳудо масъулият доранд, ғами ҷонҳои шуморо мегӯранд. Бигзор онҳо бо хурсандӣ ин корро кунанд ва на бо оҳу воҳ, ки дар ин ҳолат шумо фоида намебинед.

¹⁸ Барои мо дуо кунед. Мо боварии қатъӣ дорем, ки дар пеши вичдонамон пок ҳастем, чун ҳоҳиш дорем, ки аз ҳар ҷиҳат дуруст рафттор кунем.¹⁹ Аз ҳама бештар илтимос дорам, дуо кунед, ки Ҳудо ҳарчи зудтар маро ба назди шумо баргардонад.

Сұханони хотимавӣ

²⁰ Ҳоло бошад, ба Ҳудои сулҳу осоиштагӣ барои шумо дуо мекунам. Ӯ Ҳудовандамон Исоро, ки Чӯпони бузурги гӯсфандон аст, ба воситай хуне, ки барои аҳди абадӣ рехта шуда буд, аз марг зинда гардонд. Ва дуoi ман ин аст, ки ²¹ Ҳудо ба шумо ҳама ҷизи некеро, ки барои иҷро кардани хости Ӯ даркор мешавад, дихад. Бигзор Ӯ ба воситай Исои Масех дар шумо ҳар кореро, ки табъи дилаш аст, иҷро кунад. Шукӯҳу ҷалол то абад ба Исои Масех бод! Омин.

²² Эй бародарону хоҳарон, илтимос мекунам, ки ба панду насиҳатгӯйии ман бо сабру тоқат гӯш дихед, чун ман ба шумо қўтоҳакак навиштаам.²³ Хабардор мекунам, ки бародарамон

Тимотиос аз ҳабс озод шудааст. Агар вай зуд биёяд, ҳамрохи
ӯ ба дидани шумо меравам.

²⁴Ба тамоми халки Худо ва аз он чумла ба рохбаронатон са-
лом расонед. Онҳое, ки аз Италия ҳастанд, низ ба шумо салом
мегӯянд. ²⁵Файзу меҳрубонии Худо бо ҳамаи шумо бод!

ОШКОРСОЗЙ

Пешгуфтор

Китоби Ошкорсозй аз чониби шогирди Исой Масеҳ – Юҳанно, тақрибан, дар охири асли яки милодӣ навишта шудааст. Ин китоб намунаи як навъи хоси адабиёти қадим мебошад, ки бо тасвириҳои акоиб рӯйдодҳои ҳозираву ояндаро баён мекунад. Чунин навъи адабиёт дар анъанаҳои ҷаҳони форсизабонон низ ба назар мерасад. Юҳанноро дастгир карда, ба ҷазираи Патмус, ки дар байни Туркия ва Юнони имрӯза воқеъ аст, бадарға карда буданд. Дар он ҷо ба ӯ аз чониби Рӯҳи Ҳудо воқеаҳои оянда аён мешаванд. Ва ба ӯ гуфта мешавад, ки ҷизҳои дидашро навишта, ба пайравони Исой Масеҳ фиристад, то ба онҳо нақшашои Ҳудо ошкор гардад. Барои ҳамин (ин) китоб Ошкорсозй номида шудааст.

Китоб тасвири ифодаҳои хеле акоиб ва ҳатто баъзан, даҳшатовар дошта, мақсад аз навиштани он умед бахшидан дар замонҳои душвор ба ҳалқи Ҳудост. Дар китоб аз воқеаҳои бемисли охирзамон ва ба замин баргашта омадани Исой Масеҳ ҳикоят карда мешаванд.

Китоби Ошкорсозй охирини Навиштаҳои Муқаддас аст. Дар китоби Ибтидо, яъне дар китоби якуми Навиштаҳои Муқаддас оғариниши осмону замин ва натиҷаи марговари гуноҳи Одаму Ҳаво ҳикоят мешавад. Дар китоби Ошкорсозй Ҳудо ҳикояи оғаринишро ба анҷом мерасонад ва оқибати гуноҳи одамро ислоҳ мекунад.

Дар китоби Ошкорсозӣ якчанд мавзӯъҳо дарҷ гардидаанд. Яке аз онҳо ин аст, ки Худо ҳамаи одамонро доварӣ мекунад. Ӯ пайравони вафодори Худро начот медиҳад ва ба онҳо мукофот мебахшад. Аммо онҳое, ки бар зидди Худо ва Писари Ӯ гуноҳ мекунанд, ба ҷазои Ӯ гирифтор мешаванд. Мавзӯи дигар он аст, ки азбаски Исои Масех мурда, баъд зинда шуд, сазовори он гардид, ки дар замин нақшай Худоро ошкор ва иҷро намояд. Исои Масех бадӣ ва маргро барҳам медиҳад. Мавзӯи навбатӣ он аст, ки дар оянда Худо замину осмони нав меофарарад ва меояд, то ки бо пайравони вафодораш зиндагӣ кунад.

Сарсухан

1 ¹Худо ба Исои Масех вазифа дод, то ба пайравонаш ошкор намояд, ки ба зудӣ чӣ рӯй медиҳад. Исои Масех фаришта-ашро фиристода, он чизҳоро ба хизматгораш – Юҳанно нишон дод. ²Инак, Юҳанно мувофиқи ҳама чизҳои дидаш дар бораи қаломи Худо ва дар бораи шаҳодати Исои Масех дар ин китоб гувоҳӣ медиҳад. ³Хушо касе, ки суханони пайғамбаронаи онро меҳонад ва хушо қасоне, ки онро мешунаванду ба ҷо меоранд, зеро вақт наздик аст.

Саломи Юҳанно ба ҳафт ҷамоати имондорон

⁴Юҳанно ба ҳафт ҷамоати имондорони вилоятҳои Осиё салом мегӯяд. Аз ҷониби Худо – Он, ки ҳаст, Он, ки буд, Он, ки меояд ва аз ҷониби ҳафт рӯҳ, ки дар пеши таҳти Ӯ мебошанд, файзу меҳрубонӣ ва осоиш бар шумо бод! ⁵Ҳамчунин, аз ҷониби Исои Масех файзу меҳрубонӣ бар шумо бод. Ӯ шоҳиди вафодор аст ва аввалин шуда аз марг зинда шуд ва шоҳи шоҳони замин аст.

Масех моро дӯст дошта, бо хунаш моро аз бори гунохҳоямон озод кард ⁶ва дар Подшоҳии Падараш – Худо коҳинон таъин намуд. Шаъну шараф ва қудрат ба Масех то абад бод! Омин!

⁷ Нигар! Масех бо абрҳо меояд.

Ҳама Ӯро мебинад.

Ҳатто онҳое, ки Ӯро найза зада буданд.

Он гоҳ ҳама қабилаҳои рӯйи замин дар пеши Ӯ доду
фифон мебардоранд.

Оре, ҳамин тавр ҳоҳад шуд. Омин.

⁸«Ман Аввалину Охирин ҳастам, — мегӯяд Худованд Худо, —
Ҳамоне ки ҳаст, буд ва меояд, Худои Тавоно!»

⁹ Ман Юҳанно, бародар ва шарики шумо ҳастам, чунки ҳамаи мо ба хотири Исо ҳамчун шаҳрвандони Подшохии Худо пурсаброна азоб мекашем. Замоне барои эълони қаломи Худову ҳакиқати Исо дар ҷазираи Патмус зиндонӣ будам. ¹⁰ Рӯзи парастиши Худованд буд ва Рӯхи Худо маро фаро гирифт. Ногаҳон аз пуштам овозе мисли садои карнай баланд шуд. ¹¹ Гуфт: «Он чиро, ки мебинӣ, дар китобе бинавис ва ба ҳафт ҷамоати имондорон бифирист. Ин ҷамоатҳо дар вилоятҳои Осиё, яъне дар шаҳрҳои Эфесус, Исмирно, Парғомус, Тиётиро, Сардис, Филоделфия ва Лоудикия ҳастанд».

¹² Ман баргашта нигоҳ кардам, то бубинам, ки овози киро мешунавам ва ҳафт ҷароғдони тиллоро дидам. ¹³ Дар байни ҷароғдонҳо ба мисли Писари Одамизод шахсе меистод. Ӯ то пошнаи пойҳояш ҷомаи дарозе дар бар дошт ва бар қафаси синааш камарбанди тилло баста буд. ¹⁴ Сару мӯйи Ӯ мисли пашми сафед ё барф сап-сафед буд. Ҷашмонаш мисли алан-гаи оташ, ¹⁵ пойҳояш мисли биринҷии дар оташ соғшуда ва овозаш мисли садои шаршараи азиме буд. ¹⁶ Дар дасти росташ ҳафт ситораро нигоҳ медошт ва аз даҳонаш шамшери дудамаи тезе мебаромад. Рӯйи Ӯ мисли офтоби тафсони нисфириӯзӣ медураҳшид.

¹⁷ Ӯро дида, ба пеши пойҳояш мисли мурда афтодам. Аммо Ӯ дасти росташро бар ман нихода, гуфт: «Натарс! Ман оғозу анҷоми ҳама чиз ҳастам! ¹⁸ Ҳамонам, ки зинда аст. Мурда будам, лекин ҳоло нигар, ҷовидона зинда ҳастам ва калидҳои маргу олами мурдагон дар дасти Ман аст.

¹⁹ Инак, он чиро, ки дидӣ, он чиро, ки ҳаст ва он чиро, ки баъд аз ин мешавад, бинавис. ²⁰ Сирри ҳафт ситора, ки дар дасти ростам дидӣ ва сирри ҳафт ҷароғдони тилло чунин аст:

ҳафт ситора фариштагони ҳафт чамоат ва ҳафт чароғдон ҳафт чамоати имондорон аст».

Нома ба чамоати имондорони шаҳри Эфесус

2 ¹Ба фариштаи чамоати имондорони шаҳри Эфесус бина-
вис: «Он ки дар дасти росташ ҳафт ситораро нигоҳ медорад
ва дар байни ҳафт чароғдони тилло мегардад, чунин мегӯяд:

² „Ман корҳои туро медонам. Мехнат ва сабру тоқати туро
низ медонам. Ҳамчунин, медонам, ки ба кирдори бадкорон
тоқат намекунӣ ва қасонеро, ки худро фиристодагони Масех
меноманд, санчида, ошкор намудӣ, ки фиристодаи Ӯ нестанд,
балки дурӯғ мегӯянд. ³Медонам, ки уступор ҳастӣ ва ба хотири
номи Ман заҳмат қашида, ҳаста нашудӣ. ⁴Аммо аз ту барои
як чиз норозиам, ки муҳаббати аввалинатро фаромӯш кар-
дай. ⁵Инак, ба ёд ор, ки аз кучо афтодӣ, тавба кун ва корҳои
пешинаатро давом дех. Агар тавба накунӣ, ба наздат меоям
ва чароғдонатро аз ҷояш мегирам. ⁶Аммо хубии ту дар он аст,
ки мисли Ман корҳои николосиёнро бад мебинӣ.

⁷Ҳар кӣ гӯш дорад, бишнавад, ки Рӯҳи Худо ба чамоатҳои
имондорон чӣ мегӯяд! Дар бихишти Худо дарахти ҳаёт мерӯ-
яд. Ба қасе, ки бар бадӣ ғолиб меояд, иҷозат медиҳам, ки аз
меваи он бихӯрад“».

Нома ба чамоати имондорони шаҳри Исмирно

⁸ Ба фариштаи чамоати имондорони шаҳри Исмирно би-
навис: «Аввалин ва Охирин – Ҳамоне, ки мурд ва зинда
шуд, чунин мегӯяд: ⁹ „Ман азоби ту ва камбағал буданатро
медонам, лекин дар асл ту сарватманд ҳастӣ. Боз медонам,
ки баъзе қасон туро бадном мекунанд. Онҳо худро яхудӣ
меноманд, лекин дар асл чунин нестанд, балки як чамоати
шайтонанд. ¹⁰Аз азобе, ки ба сарат меояд, натарс. Шайтон
барои санчидан баъзеи шуморо ба зиндон меандозад. Азоби
шумо даҳ рӯз давом мейбад. То дами марг вафодор бош ва
Ман ба ту точи ҳаётро медиҳам.

¹¹ Ҳар кӣ гӯш дорад, бишнавад, ки Рӯҳи Худо ба чамоатҳои имондорон чӣ мегӯяд! Касе ки бар бадӣ ғолиб меояд, аз маргидуом осеб наҳоҳад дид“».

Нома ба чамоати имондорони шаҳри Парғомус

¹² Ба фариштаи чамоати имондорони шаҳри Парғомус бинавис: «Соҳиби шамшери тези дудама чунин мегӯяд: ¹³ „Ман медонам, ки дар ҷойи истиқоматат шайтон таҳташро гузоштааст, лекин ту номи Маро маҳкам нигоҳ доштий. Агарчи шаҳрат иқоматгоҳи шайтон аст ва дар он шоҳиди вафодорам – Антипос кушта шуд, аз имоне, ки ба Ман доштий, нагаштий.

¹⁴ Аммо бар зидди ту баъзе ҷизҳо дорам: Дар наздат одамоне ҳастанд, ки пайрави таълимоти Бильъом мебошанд. Бильъом ба Болоқ ёд дода буд, ки чӣ тавр ҳалқи Истроилро ба воситаи ҳӯроки ба бутҳо қурбонишуда ва гуноҳи ҷинсӣ гумроҳ кунад. ¹⁵ Ҳамчунин, дар назди ту пайравони таълимоти дурӯғини николосиён ҳастанд. ¹⁶ Пас тавба кун! Вагарна ба зудӣ назди ту меоям ва бо шамшери даҳонам бо онҳо ҷанг мекунам.

¹⁷ Ҳар кӣ гӯш дорад, бишнавад, ки Рӯҳи Худо ба чамоатҳои имондорон чӣ мегӯяд! Ба касе, ки бар бадӣ ғолиб меояд, маннаи ниҳонӣ, яъне нони осмонӣ медиҳам. Ҳамчунин, ба ӯ санги сафеде медиҳам, ки бар он номи наве навишта шудааст ва он номро ба ғайр аз ӯ касе намедонад“».

Нома ба чамоати имондорони шаҳри Тиётиро

¹⁸ Ба фариштаи чамоати имондорони шаҳри Тиётиро бинавис: «Писари Худо, ки ҷашмонаш мисли шуълаи оташ ва пойҳояш монанди биринҷии дар оташ соғшуда аст, чунин мегӯяд: ¹⁹ „Ман кору муҳаббат, имону хизмат ва сабру тоқататро медонам. Медонам, ки корҳои охиринат аз корҳои аввалинат бузургтаранд. ²⁰ Аммо зидди ту як ҷиз дорам: ту ба Изобал ном зан, ки худро пайғамбар меномад, озодӣ додай. Вай бо таълимоташ хизматгорони Маро гумроҳ мекунад ва водор месозад, ки гуноҳи ҷинсӣ кунанд ва ҳӯроки ба бутҳо қурбонишударо

хӯранд. ²¹ Ман ба вай вақт додам, то ки аз гуноҳи чинсиаш тавба кунад, лекин ӯ нахост. ²² Нигар! Ман ӯро ба бистари беморӣ меандозам. Агар хамроҳонаш, ки бо вай зино мекарданд, аз корҳои худ тавба накунанд, онҳоро низ гирифтори азобу шиканча мекунам. ²³ Ман пайравони ӯро мемиронам ва ҳамаи чамоатҳои имондорон ҳоҳанд донист, ки Ман дилу фикири одамонро санҷида, ба ҳар яки онҳо мувофиқи корхояшон сазо медиҳам. ²⁴ Вале боқимондаатон дар Тиётиро таълимоти Изобалро пайравӣ накардед, яъне, чунон ки мегӯянд, «асоси сирри шайтон»-ро наомӯҳтед. Ба китфи шумо бори дигаре намегузорам. ²⁵ Ҳоҳишмандам он чиро, ки доред, то омаданам маҳкам нигоҳ доред.

²⁶ Ба касе, ки бар бадӣ ғолиб меояд ва хизмати Маро то охир ба ҷо меоварад, кудрате мебахшам, ки бар ҳалқҳо роҳбарӣ кунад.

²⁷ Ӯ бар сари ҳалқҳо бо асои оҳанин ҳукмронӣ мекунад ва онҳоро, мисли он ки қӯзай сафолро мешикананд, зада пора-пора мекунад.

Чунон ки Ман ҳуқуқи ҳукмронӣ карданро аз Падари
Худ гирифтам,

²⁸ ба ӯ низ ситораи субҳро медиҳам.

²⁹ Ҳар кӣ гӯш дорад, бишнавад, ки Рӯҳи Худо ба чамоатҳои имондорон чӣ мегӯяд!“

Нома ба чамоати имондорони шаҳри Сардис

З ¹ Ба фариштаи чамоати имондорони шаҳри Сардис бинавис: «Он ки ҳафт рӯҳи Худо ва ҳафт ситора дорад, чунин мегӯяд: „Ман корҳои туро медонам. Ту гӯё зиндай, лекин дар асл мурда ҳастӣ. ² Мебинам, ки дар назари Худои Ман корҳоят комил нестанд. Бедор шав ва он чиро, ки боқӣ мондааст, устувор гардон, чунки он дар дами марг аст. ³ Бинобар ин чизҳои қабулкардаву шунидаатро ба ёд ор ва ба он итоат намуда, тавба бикун! Агар хушӯр нашавӣ, Ман барои ҷазо додан мисли дузд ногаҳон ба сарат меоям ва вакту соати омаданамро наҳоҳӣ донист.

⁴Бо вуҷуди ин дар Сардис назди ту якчанд қасон ҳастанд, ки либоси худро доғдор накарданд ва онҳо бо Ман либоси сафед дар бар намуда, мегарданд, чунки лоиқи ин ҳастанд.

⁵Касе ки бар бадӣ ғолиб меояд, либоси сафед мепӯшад ва Ман номи ӯро аз китоби ҳаёт ҳаргиз кӯр намекунам, балки номашро дар хузури Падари Худ ва фариштагони Ӯ ҳоҳам хонд.

⁶Ҳар кӣ гӯш дорад, бишнавад, ки Рӯҳи Худо ба ҷамоатҳои имондорон ҷӣ мегӯяд!“

Нома ба ҷамоати имондорони шаҳри Филоделфия

⁷Ба фариштаи ҷамоати имондорони шаҳри Филоделфия бинавис: «Ҳамоне ки Пок ва Ҳақ аст, мегӯяд: „Ҳамоне ки калиди шоҳ Довудро, яъне кудрати подшоҳӣ дорад ва ҷун дарро кушояд, ҳеч кас онро пӯшида наметавонад ва пӯшад, ҳеч кас онро кушода наметавонад. ⁸Ман корҳои туро медонам. Нигар, пеши ту даре кушодаам, ки ҳеч кас онро пӯшида наметавонад. Медонам, ки ба қуввати ками худ нигоҳ накарда, ба қаломи Ман итоат кардӣ ва аз номи Ман рӯй нагардондӣ. ⁹Одамоне аз ҷамоати шайтон ҳастанд, ки худро яхудӣ меноманд, лекин дар асл ҷунин нестанд, балки дурӯғ мегӯянд. Бин, Ман онҳоро водор мекунам, ки омада, ба пеши пойҳои ту саҷда кунанд. Сипас ҳоҳанд доност, ки Ман туро дӯст медорам. ¹⁰Азбаски ба сухани Ман гӯш дода, тоқат кардӣ, Ман низ туро аз замони санчиш, ки барои имтиҳони ҳамаи сокинони замин ба дунё меояд, ҳалос мекунам.

¹¹Ман ба зудӣ меоям. Он чиро, ки дорӣ, нигоҳ дор, то касе тоҷатро, яъне мукофотатро нағирад.

¹²Касе ки бар бадӣ ғолиб меояд, ӯро дар маъбади Худои Худ мисли сутун ҷо ҳоҳам кард, ки ҳаргиз ронда наҳоҳад шуд. Ман бар ӯ номи Худои Худ ва номи шаҳри Худои Худ, яъне Уршалими навро ҳоҳам навишт. Ин шаҳр аз ҷониби Худои Ман – аз осмон фуруд меояд. Ҳамҷунин, номи нави Худро низ бар ӯ ҳоҳам навишт.

¹³Ҳар кӣ гӯш дорад, бишнавад, ки Рӯҳи Худо ба ҷамоатҳои имондорон ҷӣ мегӯяд!“

Нома ба чамоати имондорони шаҳри Лоудикия

¹⁴ Ба фариштаи чамоати имондорони шаҳри Лоудикия бинавис: «Ҳамоне, ки номаш Омин, яъне шоҳиди вафодору ростӣ ва пешвои оғаридаҳои Ҳудост, чунин мегӯяд: ¹⁵ „Ман корҳои туро медонам. Ту на гарм ҳастиву на хунук. Кошки ё хунук мебудӣ ё гарм. ¹⁶ Азбаски на гарму на хунук, балки ширгарм ҳастӣ, туро аз даҳони Ҳуд қай мекунам. ¹⁷ Ту мегӯйӣ: «Ман бой ҳастам, сарвати зиёд ҷамъ кардам ва ба ҷизе муҳтоҷ нестам», аммо намедонӣ, ки ту ноҷиз, бечора, қашшоқ, кӯр ва луч ҳастӣ. ¹⁸ Ба ту маслиҳат медиҳам, ки аз Ман тиллои дар оташ соғшударо бихарӣ, то ки бой шавӣ. Аз Ман либоси сафед бихар, то ки шармандагии լуҷиатро бипӯшӣ. Боз аз Ман марҳам ҳарида, ба ҷашмонат бимол, то ки бино шавӣ.

¹⁹ Ҳар киро дӯст дорам, сарзаниш ва тарбия мекунам. Пас саъю қӯшиш намо ва тавба кун! ²⁰ Инак, назди дар истода тақ-тақ мекунам! Касе овози Маро шунида, дарро кушояд, даромада, бо ӯ ҳӯрок меҳӯрам ва ӯ бо Ман.

²¹ Ба касе, ки бар бадӣ ғолиб меояд, иҷозат медиҳам, ки бо Ман бар таҳтам нишинад, чунон ки Ман бар бадӣ ғолиб омадам ва бо Падари Ҳуд бар таҳти Ӯ нишастан.

²² Ҳар кӣ гӯш дорад, бишнавад, ки Рӯҳи Ҳудо ба чамоатҳои имондорон чӣ мегӯяд!“»

Таҳти Ҳудо

4 ¹ Баъди ин ҷизҳо дар пешам дареро дидам, ки сӯйи осмон кушода буд. Сипас боз ҳамон овози шунидаам ба гӯш расид, ки мисли карнай садо медод. Овоз ба ман гуфт: «Ба ин ҷо баро ва Ман ба ту нишон медиҳам, ки минбаъд чӣ рӯй медиҳад». ² Рӯҳи Ҳудо дарҳол маро фаро гирифт ва дидам, ки дар осмон таҳте гузошта шудааст ва бар он Ҳудо нишастааст. ³ Ӯ монанди сангигаш ақиқ медураҳшид ва гирдогирди таҳташ рангинка-моне мисли сангигаш зумуррад дураҳшон буд. ⁴ Дар гирди таҳташ бисту ҷор таҳти дигар меистод ва бисту ҷор пири сафедпӯш

бар онҳо менишастанд, ки ҳар яке бар сараш точи тилло дошт.
⁵ Аз таҳти Ҳудо раъду барқ ғулғула мезад. Дар назди таҳт ҳафт
чароғи оташ месӯҳт, ки онҳо ҳафт рӯҳи Ҳудо мебошанд. ⁶ Рӯ ба
рӯйи таҳт чизе ба мисли баҳре буд, ки ба санги соғу шаффоғ
монандӣ дошт ва мисли шиша ҳамвор буд.

Дар миёнаҷову гирдогирди таҳти Ҳудо чор маҳлуқи зинда
буданд, ки аз пешу қафо ҷашмони зиёд доштанд. ⁷ Маҳлуқи
якум мисли шер ва дуюм мисли барзагов буд. Маҳлуқи сеюм
рӯйи одами дошт ва чорум мисли уқоби парвозкунанда буд.
⁸ Ҳар маҳлуқ шаш бол дошт ва аз даруну берун пур аз ҷашм
буд. Онҳо шабу рӯз беист тақрор мекунанд:

«Пок, Пок, Пок аст Ҳудованд Ҳудои Тавоно,

Ҳамоне, ки буд, ҳаст ва меояд!»

⁹ Ҳангоме ки маҳлуқон ба Тахтнишин, яъне ба Ҳудое, ки
то абад зинда аст, ҳамду сано хонда, изҳори сипосу эҳтиром
мекунанд, ¹º бисту чор пир ба Ҳудои Тахтнишин, ки то абад
зинда аст, саҷда мекунанд ва тоҷҳои худро пеши таҳти Ҳудо
гузошта, мегӯянд:

¹¹ «Эй Ҳудованду Ҳудои мо!

Ту лоиқи бузургӣ, иззат ва қудратмандӣ ҳастӣ,

ҷунки ҳама чизро оғаридӣ,

бо хости Ту онҳо вуҷуд доранд ва оғарида шуданд».

Қушодани китоб

5 ¹ Сипас дар дasti рости Ҳудо, ки бар таҳт менишааст, ки-
тоберо дидам. Китоб аз пушту пеш навишта ва бо ҳафт
муҳр баста шуда буд. ² Инак фариштаи тавоноеро дидам, ки
бо овози баланд эълон мекунад: «Кӣ сазовор аст, ки муҳроҳи
ин китобро канда, онро күшояд?» ³ Аммо касе дар осмону
замин ва зери замин ёфт нашуд, ки он китобро күшода ё ба
дарунаш нигоҳ карда тавонад. ⁴ Ман зор-зор гиря кардам,
ҷунки каси сазоворе ёфт нашуд, ки китобро күшояд ё ба
даруни он нигоҳ кунад. ⁵ Он гоҳ яке аз пирон ба ман гуфт:
«Гиря нақун! Нигар, Шере аз қабилаи Яҳудо, яъне Исо ғолиб

омад. Ӯ решай шоҳ Довуд аст ва ҳафт муҳрро канда, китобро кушода метавонад».

Барраи күшташуда – рамзи Исои Масех

⁶ Баъд дидам, ки дар миёначойи таҳт ва дар ихотаи чор махлуку пирон Баррае, ки қурбонӣ шуда буд, зинда меистод. Барра ҳафт шоҳ ва ҳафт ҷашм дорад, ки онҳо ҳафт рӯҳи Худо буда, ба тамоми замин фиристода шудаанд. ⁷ Инак, Барра наздик шуда, аз дасти рости Тахтнишин, яъне Худо китобро гирифт. ⁸ Ҳангоми гирифтани китоб чор махлук ва бисту чор пир ҳудро пеши пойҳои Барра партофтанд. Ҳар қадомашон асбоби мусиқии торӣ ва косаи тиллои пур аз сӯхтаниҳои хушбӯй доштанд, ки он дуоҳои ҳалқи Худост. ⁹ Онҳо суруди нав сароида, мегӯянд:

«Ту лоиқи гирифтани китоб
ва қандани муҳрҳои он ҳастӣ.

Зеро Ту күшта шудӣ
ва бо нарҳи хуни Худ
одамонро аз ҳар қавм,
забон, ҳалқ ва миллат
барои Худо ҳаридӣ!

¹⁰ Ту онҳоро барои Худои мо
дар Подшоҳии Ӯ
коҳин таъин кардӣ
ва онҳо дар замин подшоҳӣ ҳоҳанд кард».

¹¹ Сипас дар гирди таҳту махлӯқон ва пирон фариштагони зиёдеро дидам, ки шумораашон беҳисоб буд. ¹² Шунидам, ки онҳо бо овози баланд мегӯянд:

«Барраи күшташуда
лоиқи қудрату сарват,
ҳикмату қувват
ва бузургиву ситоишу эҳтиром аст!»

¹³ Баъд шунидам, ки ҳар оғаридаи осмону замин ва зери замину даруни баҳр чунин суруд меҳонанд:

«Ба Тахтнишину Барра
ситоиш ва эҳтиром,
шашну шараф ва қудрат то абад бод!»

¹⁴Он гоҳ чор махлук гуфтанд: «Омин!» Ва пирон рӯ ба замин
нихода, саҷда карданд.

Кушодани муҳрҳо

6 ¹Сипас дидам, ки Барра аз он ҳафт муҳр яктояшро канд ва
ба гӯшам расид, ки яке аз он чор махлук бо садои мисли
раъд мегӯяд: «Биё!» ²Дидам, ки аспи сафеде омад ва камондоре
бар он савор аст. Ба ӯ точ дода шуд ва ӯ ҳамчун ғолиб берун
омад, то ки ғалаба кунад.

³Чун Барра муҳри дуюмро кушод, овози махлукӣ дуюмро
шунидам, ки мегӯяд: «Биё!» ⁴Инак, аспи дигаре омад, ки ран-
ги сурхи аловгун дошт. Ба савори он шамшери бузурге дода
шуд ва ӯ иҷозат дошт, ки аз рӯйи замин сулҳро бигирад, то
ки одамон якдигарро бикушанд.

⁵Чун Барра муҳри сеюмро кушод, шунидам, ки махлукӣ
сеюм мегӯяд: «Биё!» Инак, дидам, ки аспи сиёҳе омад ва саво-
ри он дар даст тарозуе дошт. ⁶Сипас аз байни он чор махлук
мисли овозе шунидам, ки мегуфт: «Бигзор аз боиси қиматӣ
ба миқдори даромади кори тамоми рӯз ним кило гандум ё
якуним кило ҷав ҳарид шаваду ҳалос. Лекин ба равғану май
зарар нарасон!»

⁷Чун Барра муҳри чорумро кушод, шунидам, ки махлукӣ
чорум мегӯяд: «Биё!» ⁸Инак, дидам, ки аспи рангпаридае омад.
Савори он Марг ном дошт ва олами мурдагон аз қафои ӯ ме-
омад. Ба онҳо қудрат дода шуд, ки дар чоряки замин одамонро
бо шамшер, бо гуруснагӣ, бо бемории марговар ва ба воситаи
ҳайвонҳои ваҳшӣ зада кушанд.

⁹Чун Барра муҳри панҷумро кушод, дар таги қурбонгоҳ
ҷонҳои имондоронеро дидам, ки барои эълон кардани ка-
ломи Ҳудо ва барои шаҳодат доданашон кушта шуда буданд.
¹⁰Онҳо бо овози баланд фарёд зада гуфтанд: «Эй Ҳокими Пок

ва Ҳақ! Кай доварӣ намуда, қасоси хуни моро аз сокинони замин мегирӣ?» ¹¹ Сипас ба ҳар яки онҳо ҷомаи сафед дода гуфта шуд, ки боз каме сабр кунанд, то даме ки шумораашон пурра шавад. Яъне то вақте ки ҳамхизматон ва бародарону ҳоҳарони имондори онҳо низ кушта шуда, ба қатори онҳо доҳил шаванд.

¹² Сипас, дидам, ки чун Барра муҳри шашумро кушод, заминчунбии сахте ба вучуд омад. Офтоб ранги сиёҳ гирифт ва моҳ мисли хун суп-сурҳ шуд. ¹³ Ситораҳои осмон, мисли он ки боди сахт анҷирҳои ҳомро аз дараҳт канда меафтонад, ба замин ғалтиданд. ¹⁴ Осмон мисли лӯлакитобе печида, нобуд шуд ва ҳар кӯҳу ҷазира аз ҷояш ҷунбид.

¹⁵ Сипас подшоҳони замин, мансабдорон, сарлашкарон, сарватмандон, зӯрон ва ғуломону озодон – ҳама дар ғору байни кӯҳпораҳо пинҳон шуданду ¹⁶ ба кӯҳу ҳарсангҳо гуфтанд: «Ба болоямон афтода, моро аз ҳузури Ҳудои таҳтнишину аз ғазаби Барра пинҳон кунед. ¹⁷ Зоро рӯзи ғазаби бузурги Ӯ расидааст ва кист, ки истодагарӣ карда тавонад?!»

Мӯҳр зада шудани 144 000 қас

7 ¹ Баъди ин ҷизҳо ҷор фариштаро дидам, ки дар ҷор қунчи замин истода, шамолҳои ҷор самти заминро бозмедоштанд, то ки онҳо ба замину баҳру дараҳтон навазанд. ² Боз як фариштаи дигарро дидам, ки аз шарқ боло меомад ва дар дасташ муҳри Ҳудои зиндаро дошт. Ӯ бо овози баланд ба ҷор фариштае, ки ба онҳо ҳукуқи ба замину баҳр зарар расондан дода шуда буд, фарёд зада гуфт: ³ «Ба замину баҳру дараҳтон зараре нарасонед, то даме ки муҳри Ҳудои моро ба пешонии бандагонаш гузорем».

⁴ Сипас шумораи муҳрзадашудагон ба гӯшам расид: Онҳо 144 000 қас аз ҳамаи қабилаҳои ҳалқи Истроил буданд. ⁵ Аз қабилаи Яҳудо 12 000 қас, аз қабилаи Реубен 12 000 қас, аз қабилаи Ҷод 12 000 қас, ⁶ аз қабилаи Ошер 12 000 қас, аз қабилаи Нафтолӣ 12 000 қас, аз қабилаи Менашше 12 000 қас, ⁷ аз

қабилаи Шимъун 12 000 кас, аз қабилаи Левӣ 12 000 кас, аз қабилаи Иссокор 12 000 кас, ⁸аз қабилаи Забулун 12 000 кас, аз қабилаи Юсуф 12 000 кас ва аз қабилаи Бинёмин 12 000 кас муҳр зада шуда буданд.

Мардуми сафедпӯши бешумор

⁹ Баъди ин чизҳо, нигоҳ карда, мардуми зиёдеро дидам, ки касе онҳоро шумурда наметавонист. Одамон аз ҳар миллату қавм ва ҳалқу забон буданд. Онҳо ҷомаҳои сафед дар бар кардаву ҳамчун рамзи шодӣ навдаҳои ниҳолонро ба даст гирифта, дар пеши таҳту Барра истодаанд. ¹⁰ Онҳо бо овози баланд мегӯянд:

«Худои мо бар таҳташ нишаста,

Наҷот аз Ӯсту аз они Барра!»

¹¹ Ҳамаи фариштагон, ки гирди таҳт, пиҳон ва ҷор махлук меистоданд, пеши таҳт рӯй ба замин ниҳода, ба Худо саҷда карданд. ¹² Онҳо чунин мегуфтанд:

«Омин!

Ба Худои мо бошад то абад,

Ситоишу бузургиву ҳикмат,

Ҳам сипосу иззату қудрат!

Омин!»

¹³ Яке аз пиҳон аз ман пурсид: «Ин одамони ҷомасафед қистанд ва аз кучо омадаанд?»

¹⁴ «Хоҷаам, инро шумо медонед!» – ҷавоб додам ман. Сипас ӯ гуфт: «Ин одамони вафдор аз азоби бузург гузашта меоянд. Онҳо ҷомаҳои худро дар хуни Барра, яъне Исо шуста, сафед кардаанд. ¹⁵ Бинобар ин онҳо дар пеши таҳти Худо истода, шабу рӯз дар маъбади осмон ба Ӯ хизмат мекунанд ва Худо ба онҳо дар манзили Худ ҷой медиҳад. ¹⁶ Ин одамон дигар ташнаву гурусна намемонанд ва офтобу гармо онҳоро ҳаргиз намесӯзонад. ¹⁷ Зеро Баррае, ки дар миёнаҳои таҳт меистад, онҳоро ҷӯпонӣ намуда, ба назди ҷашмаҳои оби ҳаёт мебарад. Худи Худо ҳар оби дидай онҳоро пок мекунад».

Мӯхри хафтум

8 ¹Чун Барра муҳри хафтумро кушод, дар осмон тақрибан ним соат хомӯшӣ ба миён омад. ²Сипас ман ҳафт фариштаро дидам, ки дар пеши Худо меистоданд. Ба онҳо ҳафт карнай дода шуд. ³Фариштаи дигаре омада, назди қурбонгоҳ истод. Ӯ дар даст кафлези тиллой дошт. Ба ӯ барои сӯзондан хушбӯйии зиёд дода шуда буд, то ки онҳоро бо дуоҳои имондорони муқаддас бар қурбонгоҳи тиллой, ки назди таҳт буд, гузорад. ⁴Инак, аз дасти ин фаришта дуди хушбӯйихо бо дуоҳои имондорони муқаддас ба назди Худо боло шуданд. ⁵Фаришта кафлезро аз оташи қурбонгоҳ пур карда, онро ба замин партофт. Аз ин дар замин раъду барқу садоҳои баланд ба амал омаданд ва заминчунбӣ рӯй дод.

Карнайҳо

⁶Баъд он ҳафт фаришта, ки ҳафт карнай доштанд, ба навоҳтан омода шуданд.

⁷Инак, бо навоҳтани фариштаи якум ба замин жолаву оташи хунолуд борид ва сяеки замину дараҳтон ва ҳамаи алафҳои сабз сӯҳтанд.

⁸Бо навоҳтани фариштаи дуюм ба баҳр чизе ба мисли қӯҳи бузурги оташин афтод. Аз ин сяеки оби баҳр ба хун табдил ёфту ⁹сяеки мавҷудоти зиндаи баҳр мурданд ва сяеки киштиҳо нобуд шуданд.

¹⁰Бо навоҳтани фариштаи сеюм аз осмон ба сяеки дарё ва ҷашмаҳои об ситораи бузурги сӯҳтаистодае афтод, ки он мисли ҷароғи оташ буд. ¹¹Номи ин ситора Талҳ аст. Бинобар ин сяеки обҳо талҳ шуданд ва аз ин сабаб одамони зиёд мурданд.

¹²Сипас бо навоҳтани фариштаи ҷорум сяеки офтоб, моҳ ва ситорагон осеб диданд. Онҳо торик шуданд ва дар сяеки рӯзу шаб равшани набуд.

¹³Сипас дидаму шунидам, ки уқобе дар осмон парвоз карда, бо овози баланд мегӯяд: «Вой, вой, вой бар ҳоли одамон, ки

дар замин зиндагӣ мекунанд, чунки карнайҳои се фариштаи боқимонда садо хоҳанд дод».

9 ¹Сипас фариштаи панҷум карнайи худро навоҳт ва ситораеро дидам, ки аз осмон ба замин афтод. Ба он ситора калиди ғори бепоён дода шуд. ²Чун ситора ғори бепоёнро боз кард, аз он дуде баромад, ки гӯё дуди оташдони бузурге бошад. Аз дуди ғори бепоён офтобу ҳаво тира гардид ³ва дар замин малаҳҳо пайдо шуданд. Ба онҳо қуввате ба мисли қуввати қаждумҳо дода шуд. ⁴Ба онҳо гуфта шуд, ки ба алафу сабзаву дарахтон зараре нарасонанд, балки танҳо ба одамоне, ки дар пешонии худ муҳри Худоро надоранд, зарар расонанд. ⁵Ба малаҳҳо иҷозат набуд, ки одамонро кушанд, балки танҳо муддати панҷ моҳ азоб диханд. Дарди он мисли газидани қаждум буд. ⁶Дар он рӯзҳо одамон марг мечӯянд, аммо намеёбанд. Мурдан меҳоҳанд, лекин марг аз онҳо мегурезад.

⁷ Малаҳҳо мисли аспони ҳарбӣ буданд, ки ба ҷанг омода шудаанд. Бар сарашон ҷизе ба монанди тоҷи тилло доштанд ва рӯяшон мисли рӯйи одам буд. ⁸Мӯяшон ба мӯйи занон ва дандонхояшон ба дандонҳои шерон монанд буд. ⁹Дар танашон ҷавшани мисли оҳан мустаҳкам доштанд. Садои болхояшон мисли садои аспаробаҳои бешумор буд, ки ба ҷанг мешитофтанд. ¹⁰ОНҲО мисли қаждум думу неш доштанд. Дар думашон қуввате буд, ки дар давоми панҷ моҳ одамонро азоб диханд. ¹¹Фариштаи ғори бепоён шоҳи онҳо буд, ки номаш ба забони ибронӣ Абаддӯн ва ба забони юнонӣ Апӯллийӯн, яъне нобудкунанда аст.

¹² Балои якум гузашт. Аз паси он ду балои дигар меояд.

¹³ Сипас фариштаи шашум карнайашро навоҳт ва аз ҷониби ҷор қунчи қурбонгоҳи тиллойӣ, ки дар ҳузури Худост, овозе ба гӯшам расид. ¹⁴ Овоз ба фариштаи карнайнавози шашум гуфт: «Ҷор фариштаро, ки назди дарёи бузурги Фурот баста шудаанд, озод намо». ¹⁵Инак, ҷор фариштаро озод кард. Онҳо барои ҳамин соату рӯзу моҳу сол нигоҳ дошта шуда буданд,

то ки сеяки одамонро нобуд созанд. ¹⁶ Ман шунидам, ки шумораи лашкари саворай он чор фаришта дусад миллион буд.

¹⁷ Боз ба ман аён шуд, ки саворони аспон ҷавшанҳои ранги аловгун, қабуд ва зард дар бар доштанд. Каллаи аспон мисли сари шер буд ва аз даҳонашон оташ, дуд ва сулфур мебаромад.

¹⁸ Сеяки одамон бо ин се бало, яъне бо оташу дуду сулфур, ки аз даҳони онҳо мебаромад, кушта шуданд. ¹⁹ Қуввати аспон ҳам дар даҳону ҳам дар думашон буд. Зоро думи аспон монанди мор буда, сар доштанд ва бо он зарар мерасонданд.

²⁰ Боқимондаи одамон, ки бо ин балоҳо кушта нашуда буданд, аз бутсозӣ даст накашиданд. Онҳо мисли пешина чин ва бутҳои тилло, нукрагин, биринҷӣ, сангин ва ҷӯбинро парастиш мекарданд – бутҳоеро, ки на дида, на шунида ва на роҳ гашта метавонанд. ²¹ Илова бар ин онҳо аз куштор, ҷодугарӣ, ғуноҳи чинсӣ ва дуздӣ тавба накардаанд.

Фаришта бо қитоби хурд

10 ¹Сипас, дидам, ки боз як фариштаи тавоное аз осмон фуруд меомад. Абре ўро фаро гирифта буд ва дар болои сарашибони рангин камоне медурахшид. Рӯяш мисли офтоб ва пойҳояш мисли сутунҳои оташин буданд. ² Дар дасташ қитоби хурди қушодае буд. Ӯ пойи росташро бар баҳр ва пойи чапашро бар замин гузашта ³бо овози баланд, ҷунон ки шер наъра мезанад, фарёд кард. Сипас ҳафт раъд садо доданд ва ⁴ман барои навиштан омода шудам. Аммо аз осмон овозе шунидам, ки мегуфт: «Сухани ҳафт раъдро маҳфӣ нигоҳ дор ва онро нанавис».

⁵Фариштае, ки бар баҳру замин меистод, дasti росташро ба осмон бардошта ⁶ба Ҳудое, ки то абад зинда аст – ба Офаридгори осмону замину баҳр ва ҳар он чи дар онҳост, қасам ҳӯрда гуфт: «Ҳудо дигар интизор намешавад! ⁷Аммо дар рӯзҳое, ки фариштаи ҳафтум карнайи худро менавозад, нақшай ниҳонии Ҳудо, ҷунон ки ба бандагони Ҳуд – пайғамбарон ошкор намудааст, амалий ҳоҳад шуд».

⁸ Сипас, ҳамон овозе, ки аз осмон шунида будам, боз ба ман гуфт: «Рафта, аз дasti фаришта, ки бар баҳру замин меистад, китоби күшодаро бигир». ⁹ Ман ба он фаришта наздик шуда, ҳоҳиш кардам, ки китоби хурдро ба ман дихад. Фаришта ба ман гуфт: «Инро бихӯр! Дар даҳонат мисли асал ширин, лекин дар шикамат талҳ мешавад». ¹⁰ Ман аз дasti фаришта китобро гирифта, ҳӯрдам. Китоб дар даҳонам мисли асал ширин буд, аммо чун фурӯ бурдам, шикамам талҳ гардид. ¹¹ Сипас ба ман чунин гуфта шуд: «Ту боз бояд дар бораи бисёр ҳалқу миллату забонҳо ва шоҳон пайғамбарӣ кунӣ».

Ду шоҳид

11 ¹ Сипас ба ман ченкунаки асомонанде дода, гуфтанд: «Барҳеста, маъбади Худо ва қурбонгоҳро чен намо ва дар он одамонеро, ки парастиш мекунанд, хисоб кун. ² Аммо ҳавлии беруни маъбади Худоро чен накун, чунки он ба ғайрияҳудиён дода шудааст ва онҳо шахри Уршалими муқаддасро чилу ду моҳ поймол ҳоҳанд кард. ³ Ман ду шоҳидамро мефиристам, ки либоси мотам мепӯшанд. Онҳо ҳазору дусаду шаст рӯз пайғамбарӣ мекунанд».

⁴ Онҳо ду дараҳти зайдун ва ду ҷароғдоне мебошанд, ки дар ҳузури Ҳудованди замин меистанд. ⁵ Агар касе онҳоро озор дихад, оташе аз даҳонашон берун омада, душманонашонро месӯzonад. Ҳамин тавр ҳар касе, ки онҳоро озор медиҳад, нобуд карда мешавад. ⁶ Онҳо қудрати бастани осмонро доранд, то ки дар он рӯзҳо, ҳангоми пайғамбарӣ карданашон борон наборад. Ҳамчунин, онҳо қудрат доранд, ки обро ба хун табдил диханд ва ҳар вакте ки ҳоҳанд, дунёро бо ҳар гуна оғат ҳароб созанд.

⁷ Вакте шоҳидон кори ҳудро тамом мекунанд, ҳайвони ваҳшие аз ғори бепоён баромада, бо шоҳидон мечангад ва ғолиб омада, онҳоро мекушад. ⁸ Часадҳояшон дар кӯчаи шахри бузург, ки дар он Ҳудованди шоҳидон, яъне Исо мекӯб шуда буд, меҳобанд. Ин шаҳр ба таври рамзӣ Садӯм ва Миср номида мешавад. ⁹ Аҳли ҳар ҳалқу қавму забону миллат сеюним рӯз часадҳояшонро тамошо

мекунанд ва намегузоранд, ки онҳоро гӯр кунанд. ¹⁰ Сокинони замин аз мурдани онҳо хурсанд мешаванд ва базм ороста, ба ҳамдигар тухфа мефиристанд, чунки ин ду пайғамбар онҳоро азоб медоданд. ¹¹ Аммо пас аз сеюним рӯз аз ҷониби Худо нафаси ҳаёт омада, ба шоҳидон медарояд ва онҳо ба по мөхезанд. Ҳар кас, ки онҳоро мединд, ба тарсу ҳарос меафтод. ¹² Сипас он ду пайғамбар аз осмон овози баланде мешунаванд, ки ба онҳо мегӯяд: «Ба ин ҷо бароед!» Онҳо дар пеши назари душманони худ рӯйи абр ба осмон мебароянд. ¹³ Ҳамон соат заминчунбии сахте ба амал меояд, ки даҳ дарсади шаҳрро ҳароб мекунад. Ҳафт ҳазор одам нобуд мешавад ва боқимондагон ба тарсу ҳарос афтода, Худои осмонро бузург мөхонанд.

¹⁴ Инак, балои дуюм гузашт, лекин балои сеюм бошитоб меояд.

Карнайи ҳафтум

¹⁵ Сипас, фариштаи ҳафтум карнайи худро навоҳт ва дар осмон овозҳои баланд шунида шуданд, ки мегуфтанд:

«Подшоҳии ин дунё ба Подшоҳии Ҳудованду Таъиншу-
даи Ҷ табдил ёфт.

Ҷабадан ҳукмронӣ ҳоҳад кард».

¹⁶ Бисту чор пир, ки дар пеши Худо бар таҳтҳои худ мешинанд, рӯ ба замин ниҳода ба Худо саҷда карданд ¹⁷ ва гуфтанд:

«Ҳудованд Ҳудои Тавоно,
Ҳамоне, ки буд ва Ҳамоне, ки ҳаст!
Қувваи бузургатро намуда ошкор,
Кардӣ ба подшоҳӣ шурӯй!

Аз ин Туро сипосгузорем!

- ¹⁸ Ҳалқҳо омаданд ба ҳашм,
Туро низ омад ғазаб!
Вакт расид!
Вакти ҳукми мурдагон.
Вакти хизматгорону пайғамбаронат,

Ҳам имондорони покат,
Ки номат доранд эҳтирому иззат,
Хурду калон хама гиранд ато!
Ҳам ҳаробкунандагони замин,
Бигиранд зи Ту ҷазо».

¹⁹ Сипас, маъбади Ҳудо дар осмон кушода шуд ва дар он сандуки аҳду паймони Ӯ намудор гардид. Дар атроф раъду барқ мезад, овозҳо шунида мешуд, замин мечунбид ва жолаи саҳт меборид.

Зан ва аҷдахор

12 ¹Дар осмон аломати бузурге намудор шуд. Инак, за- не офтобро ҳамчун либос дар бар карда буд. Моҳ зери пойҳояш меистод ва дар сар тоҷе дошт, ки он аз дувоздаҳ си-тора иборат буд. ²Зан ҳомиладор буд. Ӯ таваллуд мекард ва аз дард фарёд мекашид.

³Сипас, дар осмон аломати дигаре намудор шуд: аҷдахори бузурги аловгуне, ки ҳафт сар ва даҳ шоҳ дошт. Бар сарҳояш ҳафт тоҷи хурд буд. ⁴Думи аҷдахор сеяки ситораҳоро аз осмон рӯфта, ба замин мепартофт. Аҷдахор дар пеши зан меистод, то ки қӯдаки ӯро дар баробари таваллуд шуданаш фурӯ барад. ⁵Оқибат, зан писаре таваллуд кард ва қӯдак дарҳол аз пеши аҷдахор ба сӯйи Ҳудову таҳти Ӯ бурда шуд. Зеро ин қӯдак ҳама ҳалқҳоро бо асои оҳанин ҳукмронӣ хоҳад кард. ⁶Зан гурехта, ба ҷое рафт, ки Ҳудо дар биёбон омода карда буд. Дар он ҷо ӯ ҳазору дусаду шаст рӯз нигаҳбонӣ карда шуд.

⁷Дар осмон ҷанг сар зад. Фариштаи бузург Микоил бо фариштагонаш бар зидди аҷдахор мечангид ва аҷдахор бо фариштагони худ ҳамлаи ҷавобӣ мегардонд. ⁸Аммо зӯри аҷдахор нарасид ва ӯ ҳамроҳи фариштагонаш ҷойи худро дар осмон аз даст дод. ⁹Ин аҷдахори бузургчусса мори қадимаест, ки иблис ва шайтон ном дошта, тамоми ҷаҳонро гумроҳ мекунад. Ӯ ҳамроҳи фариштагонаш ба замин афканда шуд.

¹⁰Дар осмон овози баланде шунидам, ки мегуфт:

«Инак, начот, қувват ва Подшоҳии Ҳудои мову қудрати
Таъиншудаи Ӯ фаро расид.

Зеро айборкунандай бародарону хоҳаронамон, ки
онҳоро шабу рӯз дар пеши Ҳудоямон сиёҳ
мекард, ба зер афканда шуд.

¹¹ Онҳо бо хуни Барра, ки ҳамон Исо аст ва бо қаломи
шаҳодат дар бораи Ӯ бар шайтон ғолиб омаданд.

Зеро чони худро то дами марг дареф надоштанд.

¹² Шодӣ кунед, эй осмонҳо ва сокинони он!
Аммо вой бар ҳоли баҳру замин,
чунки шайтон бар шумо фуруд омад.
Ӯ саҳт ҳашмгин аст,
зеро медонад, ки вакташ кам мондааст».

¹³ Аҷдаҳор чун фаҳмид, ки ба замин афканда шуд, занеро,
ки писар таваллуд карда буд, пайгири намуд. ¹⁴ Аммо ба зан
мисли болҳои уқоб ду боли бузург дода шуд, то ба ҷое парвоз
кунад, ки ба ӯ дар биёбон омода шуда буд. Дар он ҷо, ки аз
хузури мор дур аст, ӯ сеюним сол нигаҳбонӣ карда шуд. ¹⁵ Аз
ақиби зан мор аз даҳонаш обе ба мисли дарё сар дод, то ки
занро ғарқ кунад. ¹⁶ Аммо замин даҳонашро қушода, дарёи аз
даҳони аҷдаҳор баромадаро фурӯ бурд ва ҳамин тавр ба зан
ёри дод. ¹⁷ Аҷдаҳор аз зан дар ғазаб шуда рафт, то ки бо фар-
зандони дигари зан бичангад, яъне бо онҳое, ки фармонҳои
Ҳудоро ба ҷо меоранд ва дар бораи Исо шаҳодат медиҳанд.
¹⁸ Инак, аҷдаҳор омада, дар соҳили баҳр истод.

Ду ҳайвони ваҳшӣ

13 ¹ Сипас, дидам, ки аз баҳр ҳайвони ваҳшие мебарояд.
Вай ҳафт сар ва даҳ шоҳ дошт. Бар шоҳҳои вай даҳ точи
хурд буд ва дар сарҳояш номҳои ҳақоратомез навишта шуда
буданд. ² Ҳайвон монанди паланг буд, аммо пойҳояш мисли
пойҳои хирс ва даҳонаш мисли даҳони шер буд. Аҷдаҳор ба
ин ҳайвон қувват, таҳт ва қудрати бузурги худро дод. ³ Чунин
менамуд, ки як сари ҳайвон заҳми марговар дошт, лекин сиҳат

шуд. Тамоми дунё ҳайвонро бо ҳайрат пайравӣ мекард.⁴ Мардум аҷдахорро паастиш мекарданد, чунки ба ҳайвон қудрат дода буд. Ҳамчунин, ҳайвони вахширо паастишкунон гуфтанд: «Кист, ки ба ҳайвони вахший монанд бошад?! Кист, ки бо вай ҷанг карда тавонад?!»

⁵ Ба ҳайвон даҳоне дода шуд, ки суханони ҳавобаландонаву ҳақоратомез мегуфт. Ба вай қудрат дода шуд, ки чилу ду моҳ ҳукмронӣ намояд. ⁶ Вай даҳони худро бар зидди Ҳудо боз кард, то ки ному манзили ӯ ва ҳамаи сокинони осмонро дашном дихад. ⁷ Ҳайвон ба ихтиёри худ гузашта шуда буд, ки бар зидди имондорони муқаддас ҷангига, ғолиб ояд. Ба вай қудрат дода шуда буд, ки бар тамоми қавму ҳалқу забону миллатҳо ҳукмронӣ намояд. ⁸ Инак, ҳамаи сокинони замин ҳайвонро паастиш ҳоҳанд кард. Зоро номҳои онҳо аз замони бунёдгузории дунё дар китоби ҳаёти Барра, ки кушта шуд, навишта нашудааст.

⁹ Ҳар кӣ гӯш дорад, он чиро ки Рӯҳи Ҳудо ба ҷамоатҳои имондорон мегӯяд, бишнавад!

¹⁰ Ба кӣ асири насиб карда бошад – равад ба асири,
Ба кӣ дами шамшер насиб шуда бошад – афтад зи
шамшер!

Ҳамаи ин аз имондорони муқаддас сабру тоқат ва имон талаб мекунад.

¹¹ Сипас, ҳайвони вахшии дигарро дидам, ки аз замин мебаромад. Вай ба монанди барра ду шоҳ дошт, лекин ҳамчун аҷдаҳор гап мезад. ¹² Ин ҳайвон тамоми қудрати ҳайвони якумро истифода бурда, аз номи ӯ амал мекард. Вай сокинони заминро мачбур менамуд, ки ҳайвони якумро паастиш кунанд, яъне ҳамонеро, ки заҳми марговараш сиҳат шудааст.

¹³ Ин ҳайвони дуюм аломатҳои бузург нишон медиҳад ва ҳатто дар пеши ҷашми одамон аз осмон ба замин оташ меборонад.

¹⁴ Ӯ бо ин аломатҳо, ки барои нишон доданашон ҳайвони якум иҷозат дода буд, сокинони заминро гумроҳ мекард. Вай ба онҳо фармуд, ки ҳайқали ҳайвонро бисозанд – ҳамон ҳайвонро, ки

аз шамшер захмин шуд, vale зинда монд.¹⁵ Ба ҳайвони дуюм қувват дода шуд, ки ҳайкали ҳайвонро зинда кунад. Ба тарзе ки ҳайкал сухан ва амал карда тавонад ва одамоне, ки вайро паастиш намекунанд, қушта шаванд.¹⁶ Ҳамчунин, вай ҳама одамонро, яъне хурду калон, сарватманду камбағал, озоду ғуломро маҷбур мекунад, ки ба дasti рост ё пешонии худ нишона зананд,¹⁷ то касе ба ҷуз онҳое, ки нишона доранд, ҳариду фуруш карда натавонад. Нишона ном ё рақами номи ҳайвон аст.

¹⁸ Ин ҷо ҳикмат даркор аст. Одами бофаҳм бигзор рақами ҳайвони ваҳширо хисоб кунад. Зоро ин рақами одамист ва он шашсаду шасту шаш аст.

Барра ва одамони Ӯ

14 ¹ Сипас, нигоҳ карда, дидам, ки ҳамроҳи Барра, яъне Исо саду чилу ҷор ҳазор кас бар кӯҳи Сион меистанд. Дар пешонии онҳо номи Барра ва номи Падари Ӯ навишта шуда буд. ² Ин лаҳза аз осмон садоे шунидам, ки мисли шувваси оби хеле калон ва садои баланди раъд буд. Дар баробари ин садо чунин ба гӯш мерасид, ки гӯё торнавозони зиёд ме-навохта бошанд. ³ Он саду чилу ҷор ҳазор кас дар пеши таҳт, ҷор махлуқи зинда ва пирон истода, суруди нав месароиданд. Суханони он сурудро ба ғайр аз он саду чилу ҷор ҳазор нафаре, ки аз замин ҳариди шуда буданд, касе аз худ карда наметавонист. ⁴ Инҳо шахсоне мебошанд, ки ҳеч гоҳ бо зан ҳамбистар нашудаанд, балки худро пурра ба хизмати Худо супурда, Барраро ба ҳар ҷое, ки мерафт, пайравӣ менамуданд. Онҳо аз байни одамон ҳариди шуда, ҳамчун ҳосили аввалин ба Худо ва Барра пешкаш шуда буданд. ⁵ Дар забонашон дурӯғе ёфт нашуд, онҳо беайбанд.

Се фаришта

⁶ Сипас, фариштаэро дидам, ки дар байни осмон парвоз ме-кард. Ӯ ба сокинони замин, яъне ба ҳар миллату қавму забону ҳалқ Ҳушҳабари абадиро эълон мекард:⁷ «Аз Худо битарсед, –

фарёд мекард вай, – ва Ӯро бузург доред, чунки рӯзи ҷазо расид. Ӯро, ки осмону замин ва баҳру ҷашмаҳои обро оғаридааст, парастиш қунед.

⁸ Аз қафои вай фариштаи дуюм омада гуфт: «Шикаст ҳӯрд, шикаст ҳӯрд шаҳри бузурги Бобил! Ҳамоне, ки бо майи шаҳвати гуноҳи ҷинсиаш ҳама ҳалқҳоро масти карда буд».

⁹ Аз қафои фариштаи дуюм фариштаи сеюм омад ва бо овози баланд гуфт: «Касе, ки ҳайвони ваҳшӣ ва ҳайкали вайро парастиш мекунаду ба дасту пешониаш нишона мезанад, ¹⁰ аз майи ғазаби Ҳудо ҳоҳад нӯшид. Ин майи пурзӯрест, ки ба косаи ғазаби Ҳудо рехта шудааст. Вай дар пеши назари фариштагони муқаддас ва Барра дар оташу сулфур азоб ҳоҳад қашид. ¹¹ Дуди азоби онҳо то абад баланд мешавад. Ҳамин тавр онҳое, ки ҳайвон ва ҳайкали онро парастиш мекунанд ва нишонаи номи онро қабул кардаанд, на рӯз ором мешаванд, на шаб».

¹² Ин ҳама сабру тоқати имондорони муқаддасро талаб мекунад, яъне онҳоеро, ки фармонҳои Ҳудоро иҷро мекунанду ба Исо вафодор мемонанд. ¹³ Сипас овозеро аз осмон шунидам, ки мегуфт: «Чунин бинавис: пас аз ин онҳое, ки ба Ҳудованд рӯй оварда, тарки ҷаҳон кардаанд, муборак ҳастанд».

«Бале, – мегӯяд Рӯҳи Ҳудо, – онҳо аз меҳнати худ роҳат ҳоҳанд кард, чунки мукофоти корҳояшонро мегиранд».

Мавсими дарав дар замин

¹⁴ Сипас, нигоҳ карда, абри сафедеро дидам. Бар абр Шахсе менишастан, ки ба Писари Одамизод монанд буд. Ӯ бар сар точи тилло ва дар даст доси тез дошт. ¹⁵ Ҳамин лаҳза аз маъбад фариштаи дигаре баромада, ба Шахсе, ки бар абр менишастан, гуфт: «Доси Ҳудро гирифта, дарав намо! Ҳосили замин пухта, вакти дарав расидааст». ¹⁶ Инак, Шахсе, ки бар абр менишастан, доси Ҳудро ба замин партофт ва замин даравида шуд.

¹⁷ Сипас, аз маъбади осмонӣ фариштаи дигаре баромад ва ӯ низ дар дасташ доси тез дошт.

¹⁸ Баъди ӯ фариштаи дигаре аз қурбонгоҳ берун омад, ки хукмфармои оташ буд. Ӯ ба фариштаи досдор бо овози баланд гуфт: «Доси тези худро партофта, аз токзори замин ҳӯشاҳои ангурро бибур, чунки ангур пухтааст». ¹⁹ Инак, он фаришта доси худро ба замин партофт ва ангурро ғундошта, ба ҳавзи ангурфишурӣ партофт, ки он ҳавзи бузурги ғазаби Худо аст. ²⁰ Ҳӯшаҳо дар он ҳавз, ки берун аз шаҳр воқеъ буд, пойкӯб карда шуданд. Аз ҳавз хун чорӣ шуд, ки қади асп баландӣ ва ҳазору шашсад стадия (такрибан сесад километр) дарозӣ дошт.

Ҳафт фаришта бо ҳафт балои охирин

15 ¹Сипас, дар осмон аломати бузургу аҷоиби дигаре дидам: ҳафт фаришта бо ҳафт балои охирин. Ин ҳафт бало охирин буданд, чунки бо онон ғазаби Худо анҷом меёбад. ² Инак, ҷизеро мисли баҳри шишагин дидам, ки бо оташ омехта буд. Дар назди он баҳр қасоне меистоданд, ки ба ҳайвони ваҳшию ҳайкалаш ва раками номи вай мӯкобилат нишон дода, ғолиб омада буданд. Онҳо дар дастонашон асбоби мусиқии торие доштанд, ки Худо дода буд ³ ва суруди хизматгузори Худо – Мусо ва Барраро меҳонданд:

«Бузург ва ацибанд корҳои Ту, эй Худованд, Худои
Тавоно!

Роҳҳои Ту инсоғу ростӣ ҳастанд, эй Шоҳи ҳалқҳо!

⁴ Кист, ки аз Ту, Худованд натарсад,

Ва номи Туро бузург надорад?!

Зоро танҳо Ту пок ҳастӣ!

Ҳамаи ҳалқҳо ба парастиши Ту ҳоҳанд омад,

Зоро росткориҳои Ту ошкор шудаанд!»

⁵ Сипас, дидам, ки дар осмон маъбад, яъне ҳаймаи аҳду паймон кушода аст. ⁶ Аз маъбад ҳафт фаришта бо ҳафт бало баромаданд. Онҳо либоси тозаву дурахшони катонӣ пӯшида буданд ва дар қафаси синаашон камарбанди тилло баста буд. ⁷ Яке аз он чор махлуқи зинда ба ҳафт фаришта ҳафт косаи тилло дод. Косаҳо аз ғазаби Худо, ки то абад зинда аст, пур буданд. ⁸ Маъбад аз

дуд пур шуд. Ин нишонаи он буд, ки бузургиву қуввати Худо дар он ҷо ҳузур дошт. Ва то даме ки ҳафт балои ҳафт фаришта пурра ба амал наояд, касе ба он дохил шуда наметавонист.

Косаҳои ғазаби Худо

16 ¹Сипас, аз маъбад овози баланде баромад, ки ба ҳафт фаришта мегуфт: «Рафта, ҳафт косаи ғазаби Худоро ба замин резед». ²Фариштаи якум рафта, косаи худро ба замин рехт. Аз ин дар бадани одамоне, ки нишонаи ҳайвони ваҳшӣ доштанду ҳайкали вайро паастиш мекарданд, заҳмҳои даҳшатноку дардноке пайдо шуд.

³Фариштаи дуюм косаи худро ба баҳр рехт. Аз ин оби баҳр мисли хуни мурда шуд ва ҳама мавҷудоти зиндаи баҳр нобуд шуданд.

⁴Фариштаи сеюм косаи худро ба дарёву ҷашмаҳои об рехт ва онҳо низ ба хун табдил ёфтанд.

⁵Сипас, шунидам, ки фариштаи обҳо чунин мегӯяд:
«Эй Худованди Пок, ки ҳастӣ ва будӣ!

Ҳақ бар ҷониби Туст, ки чунин ҳукм намудӣ.

⁶ Онҳо хуни имондорону пайғамбаронро рехтанд,
барои ҳамин Ту ба онҳо хун додӣ, то бинӯшанд.
Сазои бадкорон ҳамин аст».

⁷Аз қурбонгоҳ овозе баромад, ки мегуфт: «Бале, Худованд
Худои Тавоно! Ҳамаи ҳукмҳоят ҳақ асту рост!»

⁸Сипас, фариштаи ҷорум косаи худро ба офтоб рехт. Ин ба офтоб иҷозат дод, ки одамонро бо оташи худ сӯзонад. ⁹Инак, одамон аз тафси баланд месӯҳтанд ва номи Худоро, ки бар ин балоҳо қудрат дорад, ҳақорат мекарданд. Аммо тавба накарданд ва Ӯро бузург надоштанд.

¹⁰Фариштаи панҷум косаи худро бар таҳти ҳайвони ваҳшӣ бирехт ва тамоми подшоҳии вайро торикий фаро гирифт. Одамон аз дард забони худро мегазиданд. ¹¹Онҳо барои дарду заҳмҳояшон Худои осмонро ҳақорат мекарданд, аммо аз кирдорашон тавба накарданд.

¹² Фариштаи шашум косаи худро ба дарёи бузург, ба дарёи Фурот рехт. Аз ин оби дарё хушк шуд, то ки барои лашкари шохони шарқро күшода шавад. ¹³ Ҳамчунин, дидам, ки аз даҳони аждаҳор, аз даҳони ҳайвони ваҳшӣ ва аз даҳони пайтамбари дурӯғин се рӯҳи нопоки қурбоқамонанд баромад. ¹⁴ Ин рӯҳҳои чинҳо буданд, ки аломатҳо нишон медиҳанд. Онҳо ба назди подшоҳони замин мераванд, то ки онҳоро ба ҷанги рӯзи бузурги Ҳудои Тавоно ҷамъ кунанд.

¹⁵ «Хушёр бош! – мегӯяд Исо, – Ман монанди дузд ногаҳон меоям. Ҳуши касе, ки либосаш бар тан Маро интизор мешавад. Зоро лучу урён гашта, шарманда наҳоҳад шуд».

¹⁶ Сипас, рӯҳҳои палид подшоҳонро дар ҷое ҷамъ оварданд, ки ба забони ибронӣ Ҳармачидӯн ном дорад.

¹⁷ Оқибат фариштаи ҳафтум косаи худро ба ҳаво пошид. Ин лаҳза аз таҳти маъбад овози баланде баромад, ки мегуфт: «Ичро шуд!» ¹⁸ Раъду барқ зад, овозҳо баромад ва заминчунбии сахте ба амал омад. Заминчунбӣ чунон саҳт буд, ки аз замони оғариниши одамизод дар рӯйи замин мислаш рӯй надода буд. ¹⁹ Шаҳри бузурги Бобил ба се қисм ҷудо шуд ва шаҳрҳои ҳалқҳо фурӯ рехтанд. Ҳудо гуноҳҳои Бобили бузургро ба ёд оварда, ба вай косаи майи пур аз ҳашму ғазаби Ҳудро дод. ²⁰ Ҳама ҷазираҳо нобуд ва кӯҳҳо нопадид гардиданд. ²¹ Аз осмон ба сари одамон чунон жолаи калон-калон меборид, ки вазни ҳар қадомаш тақрибан панҷоҳ кило буд. Азбаски балои жола бисёр даҳшатнок буд, одамон Ҳудоро ҳақорат мекарданд.

Фоҳиши машҳур

17 ¹Сипас, яке аз ҳафт фаришта, ки ҳафт коса дошт, омада, ба ман гуфт: «Биё! Ман ба ту ҷазои фоҳиши машҳурро нишон медиҳам, яъне ҷазои ҳамон шаҳрро, ки ба рӯйи дарёҳои зиёд бино ёфтааст. ² Подшоҳони замин бо фоҳиша гуноҳҳои ҷинсӣ карданд ва сокинони замин майи гуноҳи ҷинсиашро нӯшида маст шудаанд». ³Фаришта маро бо ёрии Рӯҳ ба биёбон

бурд. Дар он ҷо занеро дидам, ки бар ҳайвони ваҳшии суп-сурх савор буд. Ҳайвони ваҳши ҳафт сару даҳ шоҳ дошт ва дар та-моми баданаш суханони ҳақоратомез навишта шуда буд.⁴ Зан либоси шоҳонаи сурху бунафш пӯшида, бо тиллову сангҳои қиматбаҳо ва марворидҳо оро ёфта буд. Дар даст косаи тилло дошт, ки аз чизҳои нафрратангезу ифлоси гуноҳҳои ҷинсиаш пур буд.⁵ Дар пешонии вай номе навишта шуда буд, ки он сир аст: Бобили бузург, модари фоҳишагону чизҳои нафрратангези замин. ⁶Дидам, ки он зан хуни имондорони муқаддасу шоҳидони Исоро нӯшида маст шудааст. Аз дидани вай саҳт ҳайрон шудам,⁷ лекин фаришта ба ман чунин гуфт: «Барои чӣ ҳайрон шудӣ? Ман ба ту сирри онҳоро мекушоям, яъне сирри ҳайвони ваҳшии ҳафтсараву даҳшоҳа ва занеро, ки бар он савор аст. ⁸Ҳайвон буд ва ҳоло нест. Аммо ба зудӣ аз ғори бепоён берун меояд ва баъд нобуд мешавад. Ҳама сокинони замин, ки номҳояшон аз замони бунёди дунё дар китоби ҳаёт навишта нашудаанд, ҳайвонро дида ҳайрон мешаванд. Зеро вай буд, ҳоло нест ва боз меояд.

⁹Барои фаҳмиданӣ ин хирад лозим аст. Ҳафт сар ҳафт кӯҳест, ки зан бар онҳо ҳукмронӣ мекунад. ¹⁰Ҳафт сар ҳамчунин ҳафт подшоҳанд, ки панҷтояшон гузаштанд, шашумаш ҳаст ва ҳафтумаш ҳанӯз наомадааст. Ҳамин ки омад, дер намеистад. ¹¹Ҳайвоне, ки буд, vale ҳоло нест, подшоҳи ҳаштум аст. Вай аз қабили он ҳафт нафар буда, ба ҳалокат мерасад. ¹²Даҳ шоҳе, ки дидӣ, даҳ подшоҳонанд, ки ҳоло подшоҳии ҳудро надоранд, лекин бо ҳайвон ба як муддати кӯтоҳ қудрати шоҳона пайдо мекунанд. ¹³Ин подшоҳон ҳама ҳамфир буда, неруву қудрати ҳудро ба ҳайвон месупоранд. ¹⁴ОНҳо бо Барра, яъне бо Исо ҷанг мекунанд ва Ӯ бар онҳо ғолиб меояд. Зеро Барра Сарвари сарварон ва Шоҳи шоҳон аст ва ҳамроҳонаш интихобшудагон ва вафодорон номида шудаанд».

¹⁵ Сипас, фаришта ба ман гуфт: «Обхое, ки шаҳр бар онҳо бино ёфтаасту фоҳиша бар он ҳукмронӣ мекунад, ҳалқҳо, тӯ-даҳои мардум ва миллатҳову забонҳо мебошанд. ¹⁶Ин даҳ шоҳ

ва ҳайвоне, ки дидӣ, фоҳишаро бад ҳоҳанд дид. Онҳо вайро ҳароб карда, луч ҳоҳанд монд ва ҷисмашро ҳӯрда месӯзонанд.¹⁷ Зеро Ҳудо ба дили онҳо андохтааст, ки қарори Ӯро иҷро на-моянд, яъне ба ҳайвон яқдилона қудрати шоҳии ҳудро супоранд, то даме ки сухани Ҳудо иҷро шавад.

¹⁸ Инак, замин дидат шаҳри бузургест, ки бар ҳамаи подшоҳони замин ҳукмронӣ меқунад».

Шикасти Бобил

18 ¹ Баъди ин ҷизҳо фариштаero дидам, ки бо қудрати бузург аз осмон фурууд меомад. Аз дураҳши ӯ замин равшан шуд. ² Вай бо овози пурзӯр фарёд карда гуфт:

«Фурӯ рехт, фурӯ рехт шаҳри бузурги Бобил!

Ба турезгоҳи ҷину рӯҳҳои нопок,
ба ҷаноҳгоҳи ҳар гуна парандагони ифлосу
ба макони ҳайвоноти нафратаңгез табдил ёфт.

³ Зеро ин шаҳр ҳамчун фоҳиша
ба ҳамаи ҳалқҳо майи пурзӯри гуноҳҳои ҷинсиашро
нӯшонда,

онҳоро маст кардааст.

Шоҳони замин бо вай ҳамбистар шуданд
ва савдогарони замин аз баднафсии ӯ сарватманд
шуданд».

⁴ Сипас, аз осмон овози дигаре шунидам, ки мегуфт: «Ҳалқи Ман, аз он берун ой, то ки дар гуноҳҳои ин шаҳр шарик набоши Ҷаъба мусибате, ки барои вай пешбинӣ шудааст, гирифтор нагардӣ. ⁵ Зеро гуноҳҳояш то ба осмон зиёд шудаанд ва Ҳудо ҷиноятҳояшонро дар ёд дорад. ⁶ Пас подоши ӯро дихед, чунон ки вай медод. Барои ҳар кораш дучанд подош дихед. Дар ҳамон косае, ки май омода мекард, ба вай дучанд май бидихед, ⁷ то ба андозае, ки ҳудро бузург мөхисобиду айшу нӯш мекард, ранҷу азоб дихед. Зеро дар дили ҳуд ҷунин мегуфт: „Ман бева нестам, балки мисли малика менишинам ва ҳеч гоҳ мотам наҳоҳам гирифт“. ⁸ Бинобар ин ҳамаи

бaloҳояш – марг, ғаму ғусса ва гуруsnагӣ дар як рӯз ба сараш меоянд. Вай дар оташ xoҳад сӯҳт, чунки ҷазодиҳандааш Ҳудованд Ҳудои Тавоност».

⁹ Подшоҳони замин, ки бо вай гуноҳҳои ҷинсӣ ва айшу нӯш мекарданд, дуди сӯҳторашро дида, ба холаш фифон мекашанд ва ба қафаси синаашон мушт мезананд. ¹⁰ Онҳо аз тарси азобаш дур истода мегӯянд:

«Вой, вой бар ҳоли зорат,
эй шахри бузург, Бобили тавоно!
Ҳанӯз соате нагузашта, ба ҳалокат расидӣ».

¹¹ Савдогарони замин низ ба ҳоли вай гиряву нола мекунанд, чунки дигар касе нест, ки молҳояшонро ҳарад, ¹² яъне тилло, нуқра, сангҳои қиматбаҳо, марворид, матоъҳои катони маҳин, бунафшранг, шоҳӣ ва сурх ва ҳар гуна дараҳтони хушбӯй ва ҷизҳои аз устухони филу ҷӯби қиматбаҳо соҳташудаву биринҷӣ, оҳану мармар, ¹³ хушбӯйҳои дорчин, ҳанут, лодан, моддаҳои хуштаъм, атриёт, май, равғани зайдун, орди хушсифат, гандум, гову гӯсфанд, аспу аробаҳои ҷангӣ ва ғуломон ба касе даркор нест.

¹⁴ Савдогарон мегӯянд: «Чизҳои дилҳоҳат аз ту дур шуданд.

Тамоми сарвату дабдабаат барбод рафт
ва онро дигар наҳоҳӣ ёфт».

¹⁵ Савдогароне, ки ҳамаи ин молҳоро ба аҳли шаҳр фурӯҳта сарватманд шуданд, аз азоби ӯ тарсида ҳудро ба канор мегиранд. Онҳо гиряву нолакунон ¹⁶ мегӯянд:

«Вой, вой бар ҳоли зорат, эй шахри бузург,
ки либосҳои гаронбаҳои сурху бунафшро дар бар
карда,
бо гавҳару марвориду тилло ҳудро оро дода будӣ.

¹⁷ Аммо соате нагузашта тамоми сарвати ту нобуд шуд».

Ҳама сардорони киштӣ, киштинишион, баҳрнавардон ва онон, ки кору борашон дар баҳр аст, дар дур меистанд. ¹⁸ Дуди сӯҳторашро дида, «Оё замоне мисли ин шахри бузург шаҳре

буд?» — гӯён фифон мебардоранд. ¹⁹ Онҳо мӯйканон, гиряву нола мекунанд ва фарёд намуда мегӯянд:

«Вой, вой бар ҳоли зорат, эй шахри бузург,
ки аз бойигарии зиёди ту ҳама киштидорони баҳр
саравтманд шуданд!

Аммо соате нагузашта, ба ҳаробазор табдил ёфтӣ.

- ²⁰ Эй осмон! Эй муқаддасону фиристодагону
пайғамбарон!

Шумо шодӣ кунед, чунки Ҳудо онро ба хотири шумо
чазо дод».

²¹ Сипас, як фариштаи тавоно санги қалонеро, ки монанди санги осиё буд бардошта, ба баҳр партофт ва гуфт:

«Шахри бузурги Бобил мисли ҳамин санги осиё фурӯҳ
хоҳад рехт
ва дигар бунёд наҳоҳад шуд.

- ²² Садои торнавозону сарояндагон ва навои наю
карнайнавозон аз ту дигар ба гӯш наҳоҳад расид.
Дигар ягон қасбу хунар ё хунарманде дар ту наҳоҳад
монд.

Садои гардиши сангҳои осиё дигар аз ту шунида
наҳоҳад шуд.

- ²³ Нури ҷаро шахри Бобилро дигар равшан наҳоҳад кард
ва овози домоду арӯс аз он дигар ба гӯшҳо наҳоҳад
расид,
чунки савдогаронаш мирони замин буданд
ва он бо сехру ҷодухояш ҳалқҳои тамоми ҷаҳонро
гумроҳ намуд.

- ²⁴ Дар кӯчаҳоят хуни пайғамбарону имондорони муқаддас
ва ҳамаи күшташудагони рӯйи замин ёфт шудааст».

Суруди ғалаба дар осмон

19 ¹Пас аз ин ҷизҳо садои баландеро ба мисли овози мардуми хеле сершумор шунидам, ки дар осмон мегуфт:
«Ҳудоро ситоиш кунед!

Наҷот ва бузургиву нерумандӣ аз Ҳудои мост!

² Зоро Ӯ бо адлу инсоф ҳукм мекунад.

Ӯ фоҳиши бузургро ҷазо дод,

ҷунки вай заминро бо гуноҳи чинсии худ вайрон гардонд.

Ҳам барои ҳуни ғуломонаш аз вай қасос гирифт».

³ Онҳо бори дуюм гуфтанд:

«Ҳудовандро ситоиш кунед!

Дуди фоҳиши бузург, яъне шаҳри Бобил то абад боло ҳоҳад шуд».

⁴ Баъд бисту ҷори ҷори ҷори зинда рӯ ба замин ниҳода, Ҳудоро, ки бар таҳт менишаст, паастиш карда, гуфтанд: «Омин! Ҳудовандро ситоиш кунед!»

⁵ Сипас аз сӯйи таҳт овоз баромад:

«Ҳама хизматгорон ва тарсгорони Ӯ, хурду қалон,

Ҳудои моро ситоиш кунед!»

Тӯйи Барра, яъне Исои Масех

⁶ Сипас, ба мисли овози мардуми зиёд ё садои шаршараи азим ё гулдурроси раъди пурзӯр овозе шунидам:

«Ҳудовандро ситоиш кунед!

Ҳудои Тавоной мо подшоҳӣ мекунад.

⁷ Биёед шодиву ҳурсандӣ кунем

ва бузургии Ӯро эътироф намоем.

Вакти тӯйи Барра расидааст

ва арӯси Ӯ ҳудро омода кардааст.

⁸ Арус бо иҷозат аз катони маҳин либоси тозаи дураҳшон пӯшидааст. (Катони маҳин рамзи росткориҳои имондорон аст)».

⁹ Баъд фаришта ба ман гуфт: «Навис: Ҳушо онхое, ки ба тӯйи Барра даъват шудаанд». Боз гуфт: «Ин суханони рости Ҳудост».

¹⁰ Ин лаҳза ман ба назди пойҳои фаришта афтодам, то ки ба вай саҷда кунам, аммо вай гуфт: «Ин корро накун! Ман ҳам ба мисли туву бародарону ҳоҳаронат, ки дар бораи Исо шаҳодат

медиҳед, хизматгор ҳастам. Танҳо ба Худо саҷда намо! Зоро пайғамбарони ҳақиқӣ танҳо дар бораи Исо шаҳодат медиҳанд.

Савори аспи сафед

¹¹ Сипас осмонро кушода, ва дар он аспи сафедеро дидам. Савори он Вафодор ва Ҳақ ном дошт. Ӯ росткорона ҳукм ме-карду мечангид. ¹² Ҷашмонаш чун алангай оташ буданд ва дар сараш тоҷҳои бисёр дошт. Ҳамчунин номи навиштае дошт, ки онро ғайр аз Худаш касе намедонист. ¹³ Дар бар либоси хунолуд дошт ва номи Ӯ «Каломи Худо» аст. ¹⁴ Лашкарҳои осмонӣ аз пайи Ӯ мерафтанд, ки дар тан аз катони маҳин либоси тозаи сафед доштанд ва бар аспҳои сафед савор буданд. ¹⁵ Аз даҳонаш шамшери тезе мебаромад, ки бо он ҳалқҳоро зада тавонист ва бо асоси оҳанин онҳоро ҳукмронӣ мекард. Ҳамчунин, майи ғазаби Худои Тавоноро тайёр мекард. ¹⁶ Инак, бар либосу ро-ни Ӯ чунин ном навишта шуда буд: «Шоҳи шоҳон ва Сарвари сарварон».

¹⁷ Сипас, фариштаэро дидам, ки дар болои офтоб меистод. Вай бо овози баланд фарёд зада ба ҳамаи парандагоне, ки дар байни осмон парвоз мекарданд, гуфт:

«Биёед! Ба зиёфати бузурги Худо ҷамъ шавед.

¹⁸ Ҷисми шоҳон, сарлашкарон, одамони пурзӯр, аспон ва саворони онҳоро ҳӯред.

Ҷисми ҳамаи одамон, озоду ғулом ва хурду калонро ҳӯред».

¹⁹ Сипас, ҳайвони ваҳшӣ ва подшоҳони заминро бо лаш-кархояшон дидам. Онҳо ҷамъ омада буданд, ки бо Савори аспу лашкараш ҷанг кунанд. ²⁰ Инак, ҳайвон ва пайғамбари дурӯғин дастгир шуданд – ҳамон пайғамбаре, ки пешопеши ҳайвон роҳ гашта, аломатҳо нишон медод ва бо ин восита одамонро гумроҳ мекард, яъне онҳоеро, ки нишонаи ҳайвони ваҳширо қабул карда буданду ба ҳайкалаш саҷда мекарданд. Ҳар ду зинда ба зинда ба қӯли оташу сулфур партофта шу-данд. ²¹ Бокимондагон бо шамшере, ки аз даҳони Савори асп

мебаромад, кушта шуданд ва ҳамаи паррандагон часадҳои онҳоро ҳӯрда, сер шуданд.

Подшоҳии ҳазорсола

20 ¹Инак, дидам, ки фариштае аз осмон фуруд меомад. Дар дастони вай калиди ғори бепоён ва занчири бузурге буд. ²Он фаришта аҷдаҳор, яъне мори қадимаро, ки иблис ва шайтон аст, дошта ба муддати ҳазор сол занчирбанд намуд ³ва ба ғори бепоён партофт. Баъд сари ҷоҳро маҳкам кард ва муҳр зад, то ки то ба охири ҳазор сол ҳалқхоро гумроҳ нақунад. Дар охир вай бояд ба муддати кӯтоҳ озод карда шавад.

⁴ Сипас таҳтҳо ва таҳтнишинҳоро дидам, ки ба онҳо қудрати доварӣ кардан дода шуда буд. Ҳамчунин ҷонҳои одамонеро дидам, ки сарашонро аз тан чудо карда буданд, ҷunks онҳо вафодорона дар бораи Исо ба одамон нақл мекарданду қаломи Худоро эълон менамуданд. Онҳо ҳайвони ваҳшӣ ва ҳайкали вайро паравтиш накарда буданд ва нишонаи вайро ба даст ё пешонии худ қабул накарданд. Онҳо зинда шуда, ҳазор сол бо Масеҳ подшоҳӣ карданд. ⁵ Ин зиндашавии якум аст. Мурдагони боқимонда бошанд, то охири ҳазор сол ба ҳаёт барнагаштанд. ⁶Хушбахту муқаддас аст касе, ки дар зиндашавии якум ҳисса дорад! Марги дуюм бар онҳо қудрат надорад ва онҳо ҳамчун коҳин ба Ҳудову Масеҳ хизмат карда, бо Исо ҳазор сол подшоҳӣ ҳоҳанд кард.

Шикасти пурраи шайтон

⁷ Пас аз гузаштани ҳазор сол шайтон аз зиндонаш озод карда мешавад, ⁸ то ки ба ҳар ҷаҳор гӯши замин рафта, ҳалқхоро, ки ба таври рамзи Ҷуч ва Мочуҷ номида шудаанд, гумроҳ намояд ва онҳоро ба ҷанг ҷамъ оварад. Шумораи онҳо мисли реги лаби баҳр аст. ⁹ Онҳо ба паҳнои замин баромада, шаҳри дӯстдошта, яъне қароргоҳи ҳалки Худоро ихота карданд, аммо аз осмон оташ борида, лашкарони онҳоро фурӯ бурд. ¹⁰ Шайтон, ки онҳоро гумроҳ мекард, ба қӯли оташу сулфур партофта

шуд. Ба ҳамон чое, ки ҳайвони ваҳшӣ ва пайғамбари дурӯғин партофта шуда буданд ва онҳо шабу рӯз дар он ҷо абадӣ азоб мекашанд.

Тахти бузурги сафед

¹¹ Сипас ман Ҳудоро дидам, ки дар тахти бузурги сафед ме-нишастан. Аз ҳузури Ӯ осмону замин гурехтанд ва нопадид шуданд. ¹² Инак, мурдагонро дидам, ки хурду қалон назди таҳт меистоданд. Китобҳо кушода шуданд ва китоби дигаре кушода шуд, ки китоби хаёт аст. Мурдагон мувофиқи кирдорашон, ки дар китобҳо навишта шудааст, доварӣ шуданд. ¹³ Баҳр мурдагонеро, ки дар худ дошт, дод. Марг ва олами мурдагон низ мурдагонеро, ки дар худ доштанд, доданд ва ҳар кас мувофиқи кирдораш даварӣ шуд. ¹⁴ Баъд аз ин марг ва олами мурдагон ба қӯли оташ партофта шуданд. Қӯли оташ марги дуюм, яъне марги абадист. ¹⁵ Ҳар кас ки номаш дар китоби хаёт ёфт нашуд, ба қӯли оташ андохта шуд.

Осмону замини нав

21 ¹ Сипас, осмону замини навро дидам, чунки осмону замини пешина нопадид гардида буданд. Баҳр низ дигар вучӯд надошт. ² Инак, шаҳри муқаддас – Уршалими навро дидам, ки аз осмон – аз ҷониби Ҳудо фуруд меомад. Шаҳр ҳудро мисли арӯс барои шавҳари худ оро дода буд. ³ Аз ҷониби таҳт овози баландеро шунидам: «Бубин! Ин ҳаймаи Ҳудо дар байни одамон аст. Ӯ бо онҳо зиндагӣ мекунад ва онҳо ҳалқи Ӯ ҳоҳанд буд. Ҳуди Ҳудо бо онҳо ва Ҳудои онҳо ҳоҳад буд. ⁴ Ҳудо ҳар оби дидаро аз ҷашмони онҳо пок ҳоҳад кард. Маргу мусибат, дард ва доду фифон дигар наҳоҳад буд, чунки чизҳои пештара нест шуданд».

⁵ Баъд Тахтнишин гуфт: «Бубин! Ҳама чизро аз нав мекунам». Боз гуфт: «Инро бинавис, чунки ин қаломи боваринок ва ҳақиқат аст». ⁶ Ӯ суханашро давом дода ба ман гуфт: «Иҷро шуд! Ман Аввалину Охирин ва оғозу анҷоми ҳама чиз ҳастам.

Ба ҳар ташна аз чашма оби ҳаётро ройгон медиҳам.⁷ Ба шахси ғолиб ҳама чиз насиб ҳоҳад шуд. Ман барои вай Худо ва ӯ барои Ман фарзанд ҳоҳад буд.⁸ Аммо сазои тарсончакон, беимонон, ҳаромкорон, одамкушон, онҳое, ки гуноҳи ҷинсӣ мекунанд, ҷодугарон, бутпарастон ва ҳамаи дурӯғгӯён дар қӯли оташу сулфур ҳоҳад буд. Ин марги дуюм, яъне марги абадист».

Шаҳри Ӯршалими нав

⁹ Сипас яке аз он ҳафт фаришта, ки ҳафт қосаи пур аз ҳафт балои охирон доштанд, ба наздам омада, гуфт: «Биё, ба ту арӯсро нишон дихам. Ӯ зани Барра, яъне зани Исо аст».¹⁰ Инак, вай маро гирифта, ба воситаи Рӯхи Худо ба қӯҳи баланди бузург бурд ва аз он ҷо ба ман шаҳри Ӯршалими муқаддасро нишон дод, ки аз осмон – аз ҷониби Худо фуруд меомад.¹¹ Шаҳр аз хузури Худо ҳамчун сангি гаронбаҳо, мисли сангигаш медураҳшид.¹² Он девори бузургу баланд ва дувоздаҳ дарвоза дошт. Назди дарвозаҳ дувоздаҳ фаришта меистоданд ва бар ҳар дарвоза номи яке аз дувоздаҳ қабилаи ҳалқи Истроил қандакорӣ шуда буд.¹³ Се дарвоза дар тарафи шарқ, се дарвоза дар тарафи шимол, се дарвоза дар тарафи ҷануб ва се дарвоза дар тарафи ғарб воқеъ буд.¹⁴ Девори шаҳр дувоздаҳ таҳкурсӣ дошт ва ҳар яки он як номи дувоздаҳ фиристодаи Барраро дошт.¹⁵ Фариштае, ки бо ман гап мезад, барои ҷен кардани шаҳр ва дарвозаҳову девораш ҷенкунаки тилло дошт.¹⁶ Шаҳр шакли ҷоркунча дошт ва дарозиву бари он баробар буд. Фаришта бо ҷенкунакаш шаҳрро ҷен кард. Инак, шаҳр дувоздаҳ ҳазор стадия (тақрибан 2 400 километр) дарозӣ дошт ва дарозиву бару баландиаш баробар буд.¹⁷ Фаришта девори шаҳрро ҷен кард. Инак баландии девор мувоғики ҷенаки одамӣ, ки фаришта истифода мебурд, саду чилу ҷорӯи оринҷ (тақрибан 60 метр) буд.¹⁸ Девор аз сангигаш соҳта шуда буд.¹⁹ Таҳкурсии девори шаҳр бо ҳар гуна сангҳои қиматбаҳо оро дода шуда буд. Таҳкурсии аввал бо сангигаш соҳта шуда буд, саду чилу ҷорӯи оринҷ (тақрибан 60 метр) буд.

²⁰панцум бо ақиқи гулобӣ, шашум бо ақиқ, хафтум бо забарҷад, ҳаштум бо ёқути азрак, нухум ёқути зард, даҳум бо ақиқи сабз, ёздаҳум бо гиасинт ва дувоздаҳум бо лаъли кабуд оро дода шуда буд. ²¹Дувоздаҳ дарвоза — дувоздаҳ марворид буд, яъне ҳар дарвоза аз як марворид сохта шуда буд. Қӯчаи шаҳр аз тиллои соғу мисли шиша шаффоф буд.

²²Дар шаҳр парастишгоҳе надидам, зеро Ҳудованд Ҳудои Тавоно ва Барра, яъне Исо Ҳуд парастишгоҳи шаҳр ҳоҳанд буд. ²³Ба шаҳр нури офтобу моҳ даркор намешавад, чунки нури Ҳудо шаҳрро равshan мекунад ва Барра ҷароғи он аст. ²⁴Ҳалқҳо дар нури он зиндагӣ ҳоҳанд кард ва подшоҳони замин шаъну шавкати худро ба он ворид ҳоҳанд намуд. ²⁵Дарвозаҳои шаҳр рӯзона ҳеч гоҳ баста намешаванд ва дар он ҷо шаб наҳоҳад буд. ²⁶Шаъну шавкати ҳалқҳоро ба он шаҳр меоваранд. ²⁷Аммо ҳеч ҷизи нопок ва ҳеч қаси бадкору фиребгар ба он доҳил наҳоҳад шуд, балки танҳо онҳое ки дар қитоби ҳаёти Барра навишта шудаанд.

Дарёи ҳаёт

22 ¹Сипас, фаришта ба ман дарёи оби ҳаётро нишон дод, ки аз таҳти Ҳудову Барра, яъне Исо ҷорӣ мешуд. Дарё мисли шиша соғу шаффоф буд ²ва аз миёначои қӯчаи шаҳр мегузашт. Дар ҳар ду лаби дарё дараҳти ҳаёт мерӯйид ва он дувоздаҳ бор мева медод, яъне ҳар моҳи сол ҳосил меовард. Баргҳои дараҳт барои шифо ёфтани ҳалқҳо дармон буданд. ³Инак, дар он ҷо ҳеч лаънате намешавад. Таҳти Ҳудову Барра дар шаҳр меистад ва хизматгоронаш ба Ӯ хизмат ҳоҳанд кард. ⁴Онҳо рӯйи Ӯро мебинанд ва бар пешонии онҳо номи Ӯ навишта ҳоҳад буд. ⁵Дигар шаб намешавад ва нури ҷароғу офтоб ба онҳо даркор намешавад, чунки Ҳудованд Ҳудо бар онҳо нур ҳоҳад пошид. Ҳамин тавр, онҳо то абад подшоҳӣ ҳоҳанд кард.

⁶Фаришта ба ман гуфт: «Ҳамаи он, ки дидиву шунидӣ, бо-варинок ва ҳақиқат аст. Ҳудованд Ҳудое, ки ба пайғамбаронаш

илҳом мебахшад, фариштаи Худро фиристодааст, то ба хизматгоронаш нишон дихад, ки ба зудӣ чӣ бояд рӯй дихад».

Исои Масеҳ меояд

⁷ «Бингар, — мегӯяд Исо, — Ман ба зудӣ меоям. Хушбаҳт аст касе, ки ба суханони ин китоб итоат мекунад».

⁸ Ман — Юҳанно, ҳамонам, ки ин чизҳоро шунидаму дидам. Баъд ба назди пойҳои фариштае, ки ба ман ин чизҳоро нишон дод, рӯй ниҳода, саҷда карданӣ шудам. ⁹ Аммо фаришта ба ман гуфт: «Ист, ин корро нақун! Ман ҳам мисли туvu бародарону ҳоҳаронат, мисли пайғамбарону онҳое, ки суханони ин китобро ба ҷо меоранд, хизматгор ҳастам. Танҳо ба Худо саҷда намо!»

¹⁰ Сипас, ў суханашро давом дода гуфт: «Суханонеро, ки дар ин китоб навишта шудаанд, пинҳон нақун, чунки вақти иҷро шуданашон наздик аст. ¹¹ Бигзор бадкор бадкориашро ва шахси бадаҳлоқ бадаҳлоқиашро давом дихад. Бигзор росткор росткориашро давом дихад ва шахси пок — пок бимонад».

¹² «Бингар, — мегӯяд Исо, — Ман ба зудӣ меоям ва бо Ҳуд мукофот меорам, то ба ҳар кас мувофиқи корхояш сазо дихам.

¹³ Ман Аввалину Охирин ва оғозу анҷоми ҳама чиз ҳастам».

¹⁴ Ҳушо онҳое, ки ҷомаҳои худро мешӯянд, то ки ба ҳӯрдани меваи дараҳти ҳаёт ҳақ дошта бошанду аз дарвозаҳо ба шаҳр даромада тавонанд. ¹⁵ Аммо сагфитратон, ҷодугарон, онҳое, ки гуноҳҳои ҷинсӣ мекунанд, одамкушон, бутпарастон ва онҳое, ки фиребгариро дӯст медоранд, берун аз шаҳр ҳоҳанд монд.

¹⁶ «Ман — Исо, фариштаи Худро фиристодам, то ки ба ҷамоатҳои имондорон дар бораи ин чизҳо ҳабар дихад. Ман решса ва насли шоҳ Довуд — ситораи дураҳшони субҳ ҳастам».

¹⁷ Инак, Рӯҳи Ҳудо ва арӯс ба Исо мегӯянд: «Биё!» Бигзор ҳар касе, ки мешунавад, гӯяд: «Биё!» Бигзор ташна ояд! Ҳар ҳоҳишманд оби ҳаётро ройгон гирад!

Хотима

¹⁸ Ман ҳар касеро, ки суханони ин китобро мешунавад, огох мекунам: агар касе ба он чизе илова кунад, Худо ба вай ба-лоҳоеро илова мекунад, ки дар ин китоб навишта шудаанд.

¹⁹ Ҳамчунин, агар касе аз суханони ин китоб чизе кам кунад, Худо вайро аз дарахти ҳаёт ва шаҳри муқаддас, ки дар ин ки-тоб тасвир шудаанд, бенасиб мегардонад.

²⁰ Шоҳиди ин чизҳо мегӯяд: «Бале, ба зудӣ меоям». Омин! Биё, Ҳудованд Исо!

²¹ Файзу меҳрубонии Ҳудованд Исо ба ҳамаи шумо бод!

ЛУФАТ

Баал-Забул — Яке аз номхой шайтон мебошад, ки вай душманы Худо ва сардори чину ҳар мавчудоти баду шайтонй аст.

Бемории пұст — Дар ин чо якчанд намуд bemorihoi гузарандай пұст дар назар дошта шудааст. Онхое ки ба ин bemorihoi гирифтор мешуданд, аз хонаву шахр ва оилаи худ бояд дур зиндагй мекардан. Аз рүйи шариати Мусо онхо ҳаром хисобида мешуданд.

Бутпарастон — Онхоеро, ки ба худохой сохта ва бардуруғ бо-вар карда, ба онхо саңда мекунанд, бутпарастон меноманд. Инчунин дар ахди нав онхоеро, ки халқи Худо нестанд, бутпарастон меномиданд. Синоними дигари ин калима ғайрияхудиён, беймонон ё халқхой дигар аст ва ин нишон медиҳад, ки ин халқхо ба Худои ягона саңда намекардан.

Ғайрияхудиён — Мардуми дунё ба ду гурӯҳ тақсим мешаванд: яхудиён, ки аз қадим бо Худои Таоло ахду паймон доштанд ва халқхой дигар, ки аз ҳамон ахду паймон бо Худо маҳрум буданд. Аз ин сабаб яхудиён худро баланд гирифта, бо ғайрияхудиён ҳавобаландона рафттар мекардан. Барои маълумоти бештар ба шарҳи «Исроилиён» нигаред.

Динор — Динор яке аз тангахои румй буд, ки дар саросари шоҳаншоҳии Рум ба кор бурда мешуд. Мардикор барои кори якрузааш як динор маош мегирифт.

Иблис — Яке аз номхой шайтон иблис мебошад.

Иди Начот — Ин ҷашн ба хотири он аст, ки Худо ба халқи Исроил начоти бузург додааст. Худо дар Миср онхоро аз ғуломй бо чунин роҳ ҳалос карда буд: Ӯ намояндаи Худ ҳазрати Мусоро ба назди подшоҳи Миср фиристод, то вай

халқи Худоро ичозати рафтан дихад. Шоҳи Миср бошад, ба фармони Худо итоат накард ва баъд Мусо ўро огоҳ кард, ки ўн чазо дода мешавад. Аз ҷазоҳои саҳте, ки Худо фиристод, қариб буд, ки тамоми Миср нобуд шавад. Ҷазои охирин он буд, ки писари қалонии ҳар хонавода ва нахустнаринаи ҳар чорво бояд күшта мешуд. Лекин Худо пешакӣ ба исроилиён фармуд, ки ба болои дару паҳлӯдариҳои хонаҳояшон хуни гӯсфандро бимоланд, то ки нобудкунанда хунро дид, ба хонаҳои онҳо надарояд. Баъди ин ҷазо подшоҳ ба халқи Худо ичозати рафтан дод. Ин саргузашти исроилиёнро дар китоби Ҳуруҷ хонда метавонед.

Худо ба халқаш фармон дод, ки онҳо ин начоти бузурги ҳар сол ҷаҳон гиранд. Ҳар иди Начот исроилиён воқеаҳои дар Миср рӯйдодаро ба ёд оварда, барраеро күшта меҳӯранд. Ба ин восита онҳо ба фарзандонашон таърихи аз дasti нобудкунанда начот ёфтанашонро нақл мекунанд.

Иди Фатир — Як рӯз баъд аз иди Начот иди Фатир сар мешавад, ки исроилиён онро ҳам ба хотири аз Миср баромадан ва аз ғуломӣ раҳо шуданашон ҳафт рӯз қайд мекунанд. Аз баски Худо ба халқаш фармон дода буд, ки онҳо бояд барои аз Миср баромадан шитоб кунанд, мардум барои тайёр кардани тӯшии роҳ вақт надоштанд. Барои ҳамин онҳо зуд нони бехамирушу пухта, аз Миср фирор карданд.

Яҳудиён то ҳол пеш аз иди Начот аз хонаҳояшон нон ва хамирушу дур карда, барои иди Фатир нони бехамирушу мепазанд.

Исроилиён — Ҳазрати Яъқуб, ки писари Исҳоқу набераи Иброҳим буд, аз Худо номи дигар гирифт, ки он Исроил буд. Барои ҳамин насли ўро исроилиён меномиданд. Дертар исроилиёнро яҳудиён низ меномидагӣ шуданд. Онҳо халқи Худо ҳисоб мешуданд.

Коҳин — Коҳинон аз оилаи Ҳорун меоянд, ки ўн бародари ҳазрати Мусо буд. Дар асри якуми милодӣ онҳо ба 12 гурӯҳ тақсим шуда, бо навбат хизмат мекарданд. Коҳин хизматгоре аст,

ки дар макони муқаддас, яъне дар маъбади Худо вазифаи диниро ичро мекард. Вазифаи асосии онҳо расму анъанаи қурбониро ба ҷо овардан аст. Инчунин коҳинон дар байни ҳалқ роҳбарӣ карда, ба онҳо маслиҳату таълим медоданд.

Коҳинони калон — Гурӯҳи коҳиноне, ки корҳои маъбади Худоро идора мекарданд, коҳинони калон ном доштанд. Онҳо намояндагони обрӯманди ҳалқ буданд.

Куръа — Тарзи интихоб байни ду ҷизро қуръа меноманд. Яхудиён бовар мекарданд, ки бо қуръапартоӣ хости Худоро мефаҳманд.

Левизодагон — Ҳазрати Иброҳим падари Исҳок буд, Исҳок — падари Яъқуб. Яъқуб дувоздаҳ писар дошт, ки онҳо саркунандагони қабилаҳои ҳалқи Исроил шуданд. Аз байни ин қабилаҳо Худо писарони Левиро барои ичрои вазифаҳои динӣ дар хаймаи Худ интихоб кардааст.

Малкисодақ — Дар навиштаот, дар китоби Ибтидо 14:18 гуфта шудааст, ки Малкисодақ дар давраҳои қадим аз тарафи Худо коҳин буд. Дар бораи зиндагӣ ва вафот кардани ў маълумотҳо вучуд надоранд.

Лекин дар навиштаот омадааст, ки боре вақте ки Иброҳим аз ҷанг бармегашт, дар роҳ бо коҳин Малкисодақ воҳӯрда, ўро ҳамчун коҳини Худо қабул кард. Иброҳим баракати ўро гирифт ва аз ҳар чизе, ки дар ҷанг ба даст оварда буд, ба Малкисодақ даҳяқ дод.

Дар китоби Ибриён омадааст, ки Исо низ ба монанди Малкисодақ ҳамчун коҳин абадан бокӣ мемонад.

Масех — Дар замони қадим ба назди касе ки Худо ўро шоҳи Исроил таъян мекард, намояндаи Худо омада, ҳамчун нишонаи ҷудо шуданаш аз болои сараш равғани маҳсус мерехт. Ба ин восита ў барои ишғоли вазифаи подшоҳ таъян мешуд.

Дар тӯли асрҳои зиёд пайғамбарон пешгӯйӣ карда мегуфтанд, ки рӯзе Худо шахси таъинкардаашро мефиристад, то ки ҳалқи Худоро аз дасти душманонашон раҳо кунад. Ба ин шаҳс унвони Таъиншудаи Худоро дода буданд.

Ҳам калимаи ибрии «Масех» ва ҳам калимаи юнонии «Христос» маъни бо равған молида, чудо шуданро дорад. Исо, ки унвонаш Масех аст, ҳамон шахс аст, ки Худо ўро Начотдиҳандай ҷаҳон таъин кардааст.

Маъбади Худо — Дар сарзамини Истроил бинои муқаддастаринро маъбад меномиданд. Истроилиён танҳо дар маъбади Худо, ки дар шаҳри Уршалим ҷойгир шуда буд, ба Худо қурбониҳо мекарданд. Инчунин дар ин макон ҳалқи Истроил идҳои бузургро ҷаҳон мегирифтанд, шукргузорӣ менамуданд ва ба Худо саҷда мекарданд.

Худи маъбад аз ҷанд қисм иборат буд: ҳавлии беруниӣ, ки дар ин ҷо ҳалқ ҷамъ мешуд, ҳавлии даруниӣ, ки дар он ҷо ба Худо қурбониҳо меоварданد ва хонаи асосӣ, ки дар он макони муқаддастарин ҷойгир шуда буд.

Маъбади аввалинро шоҳ Сулаймон сохтааст, лекин он соли 586-уми пеш аз милод аз тарафи давлати Бобил вайрон карда шуд. Маъбад баъд аз ҷанд даҳсолаҳо аз нав барқарор карда шуд ва дертар аз тарафи шоҳ Ҳиродус бори дигар обод ва васеътар карда шуд. Ҷӣ хеле ки Исои Масех пешгӯйӣ карда буд, маъбад дар соли 70-уми милодӣ аз тарафи румиён пурра вайрон карда шуд. Он то ба имрӯз барқарор нашудааст.

Навиштаҷот — Ҷамъи китобҳои қадимаи ҳалқи Истроилро якҷоя бо таълимоту таърихи ҳаёти Исои Масех ва мактубҳои пайравони аввалинаш навиштаҷот меноманд. Ҷӣ хеле ки дар номаи дуюм ба Тимотиюс дар боби 3:16 омадааст, тамоми навиштаҷот аз рӯйи нафаси Худо навишта шудааст.

Писари Одамизод — Омадани Писари Одамизод дар китоби Дониёл пайғамбар, ки дар Аҳди Қадим аст, ҷунин пешгӯйӣ шуда буд, ки Он шахс аз осмон мефарояд ва Худо ба Ӯ қудрату шуҳрат медиҳад. Мувофиқи ин пешгӯйӣ Исои Масех бар замин омада, Ҳудро Писари Одамизод номид ва нишон дод, ки Ӯ ҳамон шахси бузург аст. Исои Масех бар ҳамаи сокинони ҷаҳон бояд ҳамчун шоҳ абадан ҳукмронӣ кунад.

Писари Худо — Яке аз унвонҳои Исои Масех, Писари Худо мебошад.

Подшоҳии Худо — Ибораи «Подшоҳии Худо» муносибат байни Худо ва халқашро мефаҳмонад. Худо ба халқаш ҳукмронӣ мекунад ва онҳоро муҳофизат карда, дар бораашон ғамхорӣ менамояд.

Исои Масех ба дунё омада, эълон мекард, ки Подшоҳии Худо наздик омадааст. Ӯ ба муносибати нав бо Худо роҳ кушод. Сокинони Подшоҳии Худо онҳое мебошанд, ки ба Исои Масех имон оварда, Худоро ҳамчун подшоҳи худ эътироф мекунанд. Подшоҳии Худо ҳангоми бозгашти Исои Масех ба ҳама аён мегардад.

Рӯзи истироҳат — Худо оламро дар давоми шаш рӯз офарид ва рӯзи хафтум дам гирифт. Аз ин рӯй, барои яҳудиён рӯзи хафтум рӯзи муқаддас ҳисоб мешавад. Дар ин рӯз мувофиқи шариати Мусо, одамон бояд ба пуррагӣ аз кори ҳаррӯзai худ даст кашанд. Онҳо рӯзи чумъа пас аз фурӯ рафтани офтоб, то рӯзи шанбе, то фурӯ рафтани офтоб набояд кор кунанд. Дар замони аҳди нав баъзе яҳудиёни бοқудрат, яъне фарисиён, (ба шарҳи Фарисиён нигаред) рӯйхати корҳоеро, ки дар рӯзи шанбе иҷро кардан мумкин набуд, тартиб дода буданд.

Рӯҳулқудс — Аз рӯйи навиштаҷот мефаҳмем, ки як Худои ҳақиқӣ ҳаст ва Ӯ Падар, Писар ва Рӯҳулқудс ном дорад. Рӯҳулқудс дар навиштаҷот номҳои гуногун: ба мисли Рӯҳи Худо, Рӯҳ, Рӯҳи Исо, Рӯҳи Масех, Рӯҳи ростӣ ва ғайраҳоро дорад. Падар ва Писар Рӯҳулқудсро фиристодаанд, то ки Ӯ дар вуҷуди ҳар шахси ба Исои Масех имоноварда сокин шавад ва барои ба сар бурдани зиндагии пок ва хизмати Худо ба ӯ қувват баҳшад.

Саддуқиён — Дар асри якуми милодӣ саддуқӣ як равиши динии яҳудиён буд. Саддуқиён одамони бой ва аз табақаи баланди ҷомеа буданд. Онҳо бовар мекарданд, ки одамон на қоидоҳои одамизод баровардаро, балки бояд танҳо фармонҳоеро, ки Худо ба Мусо дода буд, ба ҷой оранд. Аз ин

сабаб байни саддуқиён ва фарисиён зуд-зуд баҳсҳо пайдо мешуд. Яке аз фарқҳои калони байни ин равишҳо он буд, ки фарисиён зиндашавии мурдагонро дар рӯзи қиёмат тасдиқ мекарданд, vale саддуқиён онро инкор менамуданд.

Салиб — Дори маҳсусеро, ки онро дар шоҳаншоҳии Рум аз ду чӯби болои ҳам гузашташуда месоҳтанд, салиб меномиданд. Одатан чинояткоронро дар пеши назари ҳалқ ба салиб меҳкӯб карда, ба қатл мерасонданд.

Саркоҳин — Дар дини яхудӣ саркоҳин вазифаи баландтаринро ишғол мекард. Ӯ чун намояндаи ҳалқ дар як сол як маротиба бо хуни ҳайвони қурбонишуда ба ҷойи мукаддастарини маъбад, ба ҳузури Ҳудованд медаромад. Ҳудо ба воситаи ҳаёти ҳайвон айбу гуноҳи саркоҳин ва тамоми ҳалқи яхудиро мебахшид.

Сирко — Оби ангурро, ки мазаи туруши дорад, сирко меноманд. Он ба забони русӣ уксус ном дорад.

Сомариён — Ҳалқеро, ки дар ҳамсоягии шимолии яхудиён зиндагӣ мекарданд, сомариён меномиданд. Вале яхудиён бо онҳо рафтуомад намекарданд ва бо онҳо ҳамгапу ҳамнишин намешуданд, зоро фикр мекарданд, ки сомариён аз роҳи рости Ҳудо баромадаанд.

Таоми шоми Ҳудованд — Исои Масех фармон додааст, ки шогир-донаш то замони аз осмон бозгаштани Ӯ маросими ҷашиданни таоми шоми Ҳудовандро ба ҷо оваранд. Онҳо бояд ҷамъ шуда, аз як коҳа менӯшиданду як нонро меҳӯрданд ва бо ин восита марги Ӯро ба ёд меоварданд. Ҳамин амал маросими ҷашиданни таоми шоми Ҳудованд ном дошт. Нӯшокӣ нишонаи хуни Масех ва нон нишонаи бадани Ӯ аст. Исои Масех барои начот ёфтани одамон аз гуноҳҳояшон қурбон шудааст.

Таъиншудаи Ҳудо — Ба шарҳи «Масех» нигаред.

Таъмид — Дар хушҳабари Матто, Марқус, Луқо ва Юҳанно навишта шудааст, ки Яхёи Таъмиддиханда омада, ба одамон мегуфт, ки аз гуноҳҳояшон даст ҷашида, тавба кунанд ва ҳамчун нишонаи тавба карданашон ба об даромада бароянд,

янье таъмид гиранд. Бо ин роҳ Яхё мардумро таъмид медод ва онхоро барои омадани Исои Масех тайёр мекард.

Мувофиқи фармони Худо, вакте ки касе ба Исои Масех имон меорад, таъмид мегирад, то пайрави Исо шуданашро ба дигарон нишон дихад. Пайравони аввалини Масех чунин одат доштанду ичрои онро ба чамоатҳои имондорон низ таълим медоданд.

Фарисиён — Фарисиён дар байнни яхудиёни асри якум равияи муҳими динӣ ҳисоб мешуданд. Онҳо тамоми қоидаҳои шариати Мусоро хонда, тарзи ичрои онро ба ҳалқ таълим медоданд. Илова ба ин, қоидаҳои дигарро низ, ки дар навиштаот набуданд, ба мардум ёд дода, аз онҳо талаб мекарданд, ки ба ин қоидаҳо итоат кунанд. **Фарисиён** ба Худо хизмат кардан меҳостанд, лекин Исои Масехро ҳамчун Писари Худо қабул намекарданд ва барои нобуд кардани Ӯ қӯшиш мекарданд.

Фиристода — Исои Масех дувоздаҳ шогирди наздикашро бо ҳушхабар ба назди одамони ҷаҳон фиристод. Ин шогирдон фиристода ном доштанд. Онҳо на танҳо дар бораи Исои Масех ҳушхабарро ба дигарон мерасонданд, балки ҳамчун намояндагони Исо, имоновардагонро роҳбарӣ мекарданд. Инҳо ҳамроҳи Павлус, Барнаббо ва Яъқуб, ки ҳамаашон Исои зиндашударо дида буданд, аниқу рӯшан ҳамчун фиристода дар аҳди нав тасвир шудаанд.

Фиръавн — Подшоҳи Мисрро фиръавн низ меномиданд.

Хаймаи Худо — Пас аз он ки исроилиён дар Миср аз ғуломӣ раҳоӣ ёфтанд, онҳо дар биёбон ҳамчун қӯчманҷӣ зиндагӣ мекарданд. Дар ин вакт Худо ба пешвои ҳалқи Исроил, ки Мусо буд, гуфт, ки хаймаи маҳсус созад. Дар китоби Хуруҷ дар бобҳои 25–27 Худо ба Мусо нақшашаи хаймаро нишон додааст. Мусо ба ҳалқ фармон дод, ки барои хайма матоъ бофанд, ҷарми маҳсус ва асбобу анҷоми дигарро тайёр кунанд.

Исройлиён ҳар ҷое ки мерафтанд, хаймаро дар мобайни қароргоҳашон рост мекарданд ва боз ҳангоми сафар онро ҷамъ карда гирифта мебурданд.

Хаймаи Худо аз рӯйи мисоле, ки дар осмон аст, сохта шуд. Вақте ки халқи Истроил дар ватани худ сокин шуд, шоҳ Сулаймон ба чойи хайма маъбади Худоро соҳт. Барои маълумоти бештар ба шарҳи «маъбади Худо» ва «Хонаи Худо» нигоҳ кунед.

Хатна — Ҳалол кардани дасти писаронро хатна меноманд ва аз рӯйи шариати Мусо, яхудиён ин анъанаро пас аз ҳашт рӯзи таваллуд шудани писар ичро мекунанд. Ин нишонаи он аст, ки писар яхудӣ аст. Дар баъзе чойҳои аҳди нав тамоми халқи яхудиро хатнашудагон меноманд.

Хонаи Худо — Пеш аз он ки дар шаҳри Уршалим маъбад сохта шавад, истроилиён барои корҳои ибодат хаймаеро истифода мебурданд. Дар аҳди нав баъзе вақт ин хайма «Хонаи Худо» номида мешавад. Лекин дар чойҳои дигари навиштаҷот Ҳонаи Худо ба маънои мачозӣ хонаводаи Худо ё биноеро мефаҳмонад, ки Худо онро месозад.

Чамоати имондорон — Ин калима масехиёни як маҳалро мефаҳмонад, лекин тамоми пайравони ҳақиқии Исои Масехро низ дар тамоми чаҳон камоати имондорон меноманд. Чамоати имондорони маҳаллӣ барои Худоро ситоиш кардан, ба Ӯ дуо гуфтан ва барои аз навиштаҷот таълим гирифтани якдигарро дастгирӣ кардан камъ мешаванд.

Шариат — Шариати Худо дар панҷ китоби аввали навиштаҷот омадааст. Ин китобҳоро Таврот низ меноманд. Дар он китобҳо қонунҳое, ки Худо барои манфиати халқаш ба воситаи Мусо ошкор кардааст, омадаанд. Инчунин ба онҳо таърихи оғариниши оламу саргузаштҳои халқи Истроил дохил шудаанд.

Шоҳаншоҳи Рум — Шоҳаншоҳ шахсест, ки ҳам бар мамлакати худ ва ҳам бар мамлакатҳои дигар ҳукмронӣ мекунад. Шоҳаншоҳӣ дар дохили худ мамлакатҳои дигар дошт, ки ҳамаи онҳоро шоҳаншоҳ идора мекард.

Дар давраи Исои Масех шоҳаншоҳи Рум бар бисёр мамлакатҳои дигар ғолиб баромада, онҳоро зӯран ба зери итоаташ дароварда буд. Сарзамини яхудиён низ дар зери итоати Рум

буд. Яхудиён ба Рум андоз месупориданд ва мансабдорону афсарони румӣ дар ватани онҳо зиндагӣ мекарданд.

Юғ — Асбоби аграрие, ки бар гардани ҷуфтӣ барзагов мемонанду дехқон онҳоро якҷоя меронад, юғ ном дорад.

Яхудиён — Ба шарҳи «исроилиён» нигаред.

Суратхо


ОВЛАСТИВНЕНІО
 КРУППАХНОДИ
 СОІ
 КЛЮГАНІІРОСЕУ
 ХІДУКЕССОФІЧ
 ЧІНОКРІАЮТІФІ
 ХІСІНЕНТАІУ
 НАІХІАІСКАДІ
 ТАІСІФІАІСІС
 ПАХІФІАЕСІС
 ТЕСІРІОСЕУХЕСІС
 ОІФІСФІХІСІС
 ТІСІСАНОРДІСІС
 АМІНІАЕІУМІН
 АПЕХОУСІОНІ
 СІОНДАУТСУЧ
 ОГАНІРІОСЕУХ
 ЕІСЕЛДЕЕІСТОА
 МІОНСОУКАІКА
 САСІНІНУРАНІ
 ИРСЕУСІСІТІРІ
 ТІФІНДАКРУІІ
 КЛЮГІІРСОУК
 ПІНЕНДІТІДРУ
 ГІРДАХЛОДІСІ
 ПРОСЕУХОМЕНІ
 ЛЕМІНКАІЛХОГІ
 СІГІДІСІЕРІЕІ
 ОІНІКОІХОКОУІІ
 ГІРФІНЕНІІІ
 АОГІАХУІІІ
 КОУСОНСІЛІМІ
 ОУНОМОІРІІІ
 АУТОІСІДЕНГА
 ОІНІРУМІФІІІ
 ХІАНЕХЕТЕРІ
 ТОУУМІАСІГІСІ
 АУТО
 ОУТІСОУНІІІ
 ЕУХЕСОУІМЕІ
 ГІРФІМІНЕНІІІ
 ОУНІСІАГІСІІІ
 ГІІОНОМІАСІІІ
 ЕХІДІФІНІАСІІІ
 ГІІНОІГІІІІІ
 АІІХАСІУСІІІ
 РАНІХІАІІІІІ
 ТОНАРГОНІІІІІ

ТОНЕНІОУСІОНА
 НІІІСНІМЕІОН
 КЛІАФІСІНІІІ
 ОФІІНІМІАІНІІ
 СІСІНІМІСІФІ
 ІІІМЕНТОІСОФІ
 АЕГАІСНІМІНІІ
 МНІЕІСЕІНІКІІ
 МАСЕІСІНІРІСІІ
 АЛЛАРУСІНІІІ
 АІІТОУГІІІІІІ
 АІІНІАРХІІІІІ
 АІІОІСІАІІІІІ
 МІІАУГІІІІІІ
 СІІКІУМІНІІІІ
 ЧІІМІДІІІІІІ
 ЕАІДАЕМІНІІІІ
 ТІІІСІОІСІІІІ
 ГІІІРУМІНІІІІ
 АІІАРХІІІІІІ
 МІІІІІІІІІІ
 КІІІОІАЛЕНІІІІ
 НІІІМІНІСІІІІ
 АІІСІІІІІІІІ
 ОІІІІІІІІІІ
 СІІІАРІІІІІІ
 АІІГУНІІІІІІ
 НІІІСІОІСІІІІ
 НІІІСІЕУОНІІІ
 АМІІНІАРХІІІІ
 АПЕХОУСІІІІІ
 МІІСІОІАХІІІІ
 АЕНІСІЕУШІІІ
 ЧІІСОУТІІІІ
 АІІНІАПІІІІ
 ПІІСОУНІІІІ
 ПІІСМІНІФІІІ
 ТІІІСІОІСІІІ
 ТЕУФІЛЛАЛІІ
 ГІІІСОУІІІІІ
 КРУФІАІІІІ
 ГІІІБІХЕІІІІ
 ТІІІКРУФІІІІ
 АІІІСІОІНІІ
 СІІІІІІІІІІ
 ТІІІСІОУСІІІ
 КІІІКРФІІІІ

НІІІЕІКЛАІОІПІІІ
 ГІІІАІІОУГІІІІ
 КІІІКЛАІІГІІІІ
 БІІІОУГІІІІІІ
 МІІІНІСАХІІІІ
 ЕІІІДУНІІІІІІ
 ТІІІСІУТІІІІІ
 АІІАНІІІІІІІ
 КІІІІІІІІІІІ
 СІІІСІАКІІІІІ
 СІІІОІПОУГІІІІ
 ТІІІСІУРССІІІІ
 КІІІСІАКІІІІІ
 АІІІСОУ
 ОІІІХНІСТОУСІ
 МІІІОСЕІІІІІ
 ФІІІАЛМОСЕІІІ
 ОІІІАЛМОССОУ
 ПІІІУСОАЛОНТО
 СІІІАСОУФІІІ
 НІІІЕСТІЕАІІІ
 НІІІФІІІІІІІ
 СІІІСІОУФІІІ
 ЕІІІСІОУСІІІ
 СІІІСІОУСІІІ
 ПІІІСО
 ОІІІСІАСУНАТІІІ
 СІІІКРІІІСІОУ
 ЕІІІЕГАРІІІІІ
 МІІІСІАІІІІІ
 ТЕРІОЛАГІІІІ
 НІІІСАНОЕІІІ
 ТІІІАІІІІІІІ
 КІІІАФІІІІІІ
 ОІІІУНІАСІІІІ
 АІІІУЛЕУЕІІІІ
 МАІІІІІІІІІ
 АІІІАІІІІІІІ
 МІІІМІІІІІІІ
 ТАІІІЧХНІІІІ
 ТІІІАГІІІІІІІ
 ТІІІСІМІІІІІ
 ХІІІСІОУХІІІІ
 ЧХНІІІІІІІІ
 ТІІІСІОУІІІІІ
 ГІІІАІІІІІІІ
 ЕІІІСІІІІІІІ
 АІІІАІІІІІІІ
 МІІІУНІІІІІІІ
 СІІІЕГЕРІІІІІ
 ГІІІАГІІІІІІІ
 КІІІАМЕХІІІІ
 ГІІІПАНІАГІІІІ
 ЕІІІСІІІІІІІ
 АІІІАІІІІІІІ
 МІІІСІІІІІІІ

Ин саҳифаест аз «Кодекс Синайтикос», ки даствависи тамоми
 Аҳди Нав тақрибан аз соли 325 милодӣ мебошад. Пораҳои
 даствависи Аҳди Нав аз соли 100 милодӣ низ ёфт шудаанд

Маъбади сохтани шоҳ Ҳиродус дар замони Исион Масех



Нақшай маъбади сохтаи шоҳ Ҳиродус дар замони Исои Масех



Харитаҳо



Фаластин ва заминҳои атрофи он дар замони Исои Масех



Уршалим дар замони Исой Масех

роҳ ба сӯи
Қайсария

роҳ ба сӯи Ёфо

Чолчото

калья
касри
Хиродус
касри
Хиродус
Антипос

хонаи
саркоҳин

роҳ ба сӯи
баҳри Мурда

Девор
Кӯчаҳои асосӣ
Роҳҳо

роҳ ба сӯи Ариҳо

ҳавзи
Байтҳақдо

ҳавз

Маъбади
Худо

Чатсимонӣ

кӯҳи
Зайтун

водии Кидрун

роҳ ба сӯи
Байтаңё

ҳавзи
Шилӯҳ

0 125 250 500
метр

